

ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН  
ВАЗОРАТИ КОРҲОИ ДОХИЛӢ  
АКАДЕМИЯ

*Ба истикболи 35-умин солгарди  
Истиқлолияти давлатӣ ва 25 солагии  
қабули Кодекси ҷиноятии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон*

# ХУҚУҚИ ҔИНОЯТИЙ

## ҚИСМИ МАҲСУС

## КИТОБИ ДАРСӢ

### Чилди III

*Бо қарори Мушовараи Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти № 02/5 аз 30-юми январи  
соли 2023 ба сифати китоби дарсӣ барои муассисаҳои  
таҳсилоти олии касбӣ тавсия карда шудааст*

Душанбе  
«Нашриёти муосир»  
2023

ТДУ 343 (075.8) (575.3)  
ТКБ Я 73 67.99 (2) 93 (2 точик)  
Х – 90

### МУҚАРРИЗОН:

**Азиззода Убайдулло Абдулло** – мудири кафедраи назария ва таърихи давлат ва хукуқи факултети хукуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои хукуқшиносӣ, профессор;

**Назаров Аваз Қувватовиҷ** – мудири кафедраи фаъолияти экспертизаи судии факултети хукуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои хукуқшиносӣ, профессор;

**Нематов Акмалҷон Рауфҷоновиҷ** – сарходими илмии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва хукуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои хукуқшиносӣ, дотсент;

**Лутғуллозода Шавкат** – муовини якуми Раиси Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Зери таҳрири умумии  
Вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
Хукуқшиноси шоистаи Тоҷикистон,  
доктори илмҳои хукуқшиносӣ, дотсент,  
генерал-полковники милитсия  
**Раҳимзода Рамазон Ҳамро**

**Хукуқи ҷиноятӣ. Қисми маҳсус: китоби дарсӣ:** дар III ҷилд. Ҷилди III / Зери таҳрири умумии д.и.ҳ., дотсент Раҳимзода Р.Ҳ. – Душанбе: «Нашриёти мусоир», 2023. – 688 с.

*Ҷилди сеюми китоби дарсии ҳукуқи ҷиноятӣ омӯзиши Қисми маҳсуси ҳукуқи ҷиноятиро дар бар гирифта, мавзуъҳои ҷиноятҳо ба муқобили амнияти экологӣ ва муҳити зист, тартиботи ҷамъиятӣ ва ахлоқ, моликият, иқтисодиёт, амнияти иттилоотӣ, асосҳои соҳти конституционӣ ва амнияти давлат, ҳокимияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ, тартиботи идоракунӣ, адолати судӣ, хизмати ҳарбӣ, сулҳ ва амнияти башириято фарогир мебошад.*

*Китоби дарсии мазкур барои курсантону шунавандагон, донишҷӯни муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ, ки бо ихтисоси ҳукуқшиносӣ таҳсил менамоянд, аспирантону адъюнктон, докторантон, омӯзгорон, кормандони мақомоти ҳифзи ҳукуқ ва доираи васеи хонандагон тавсия карда мешавад.*

*Китоби дарсӣ бо дарназардошти мамоми тағйироту иловаҳои даҳлдори қонунгузорӣ то санаи нашр таълиф шудааст.*

ISBN 978-99985-857-9-9

© Ҳайати муаллифон, 2023

© Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2023

## **ХАЙАТИ МУАЛЛИФОН:**

**Шарифзода Файзалий Раҳмоналӣ** – сардори Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, генерал-майори милитсия: боби 37 (дар ҳаммуаллифӣ);

**Сафарзода Анвар Ислом** – профессори кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ ва мӯковимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор: боби 36 (дар ҳаммуаллифӣ);

**Рахмадҷонзода Рифат Раҳмадҷон** – муовини сардори Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба илм, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, подполковники милитсия: боби 40 (дар ҳаммуаллифӣ);

**Бобоҷонзода Исроғил Ҳусейн** – сарҳодими Институти фалсафа, сиёsatшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор: боби 33 (дар ҳаммуаллифӣ);

**Кудратов Некрӯз Абдунаబиевич** – сардори Раёсати илм ва инноватсияи Доғишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент: боби 38 (дар ҳаммуаллифӣ);

**Назарзода Носир Ҷобир** – профессори кафедраи ташкили идора-кунии фаъолияти ҳифзи ҳуқуқи факултети №1 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, полковники милитсия: боби 33 (дар ҳаммуаллифӣ);

**Солиев Карим Ҳочиевич** – сардори Раёсати ҳамкориҳои байнал-милалии ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳуқуқшиноси шоистаи Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, генерал-майори милитсия: боби 35 (дар ҳаммуаллифӣ);

**Гаффорӣ Назира Абдуллоҳода** – профессори кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ, криминалистика ва пешгирии коррупсияи Доғишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёsatи Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ: боби 39;

**Насуриён Пӯлод Асадулло** – сардори Муассисаи давлатии таълимии “Коллеҷи милитсияи ВКД Ҷумҳурии

Тоҷикистон”, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, полковники милитсия: боби 40 (дар ҳаммуаллифӣ);

**Заробидинзода Сулаймон Заробидин** – сардори шӯъбаи ташкилий-илмӣ ва табъу нашри Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, майори милитсия: боби 42 (дар ҳаммуаллифӣ);

**Абдурашидзода Азиз Абдумансур** – котиби Шурои олимони Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, полковники милитсия: боби 43 (дар ҳаммуаллифӣ);

**Амрудинзода Муҳридин Амрудин** – сардори факултети №6 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, подполковники милитсия: боби 41 (дар ҳаммуаллифӣ);

**Хусейнзода Сино Ҳотами** – сардори кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ, криминология ва психологияи факултети №2 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, полковники милитсия: бобҳои 34, 35, 36, 38, 40, 43 (дар ҳаммуаллифӣ);

**Нарзуллоzода Сухроб Саидхамад** – сардори кафедраи мурофиаи чиноятии факултети №2 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, майори милитсия: бобҳои 41 (дар ҳаммуаллифӣ), 42 (дар ҳаммуаллифӣ);

**Бухоризода Беҳрӯз Рустам** – ваколатдори калони оперативӣ оид ба корҳои маҳсусан муҳими Маркази муқовимат ба савдои одамони РМЗЧМ ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, майори милитсия: боби 37 (дар ҳаммуаллифӣ);

**Абдулаҳадзода Абдулвоҳид Абдулаҳад** – сардори кафедраи фанҳои ҳуқуқӣ-граждании факултети № 2 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, подполковники милитсия: боби 36 (дар ҳаммуаллифӣ);

**Аҳёзода Шоҳруҳ Табарукшо** – дотсенти кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ, криминология ва психологияи факултети № 2 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, подполковники милитсия: бобҳои 34 (дар ҳаммуаллифӣ), 35 (дар ҳаммуаллифӣ), 40 (дар ҳаммуаллифӣ);

**Сунатуллозода Умедчон Сунатулло** – муаллими калони кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ, криминология ва психологияи факултети № 2 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, майори милитсия: бобҳои 40 (дар ҳаммуаллифӣ), 41 (дар ҳаммуаллифӣ), 42 (дар ҳаммуаллифӣ);

**Мирзоумарзода Амиралӣ Мирзоумар** – муаллими калони кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ, криминология ва психологияи факултети № 2 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, майори милитсия: боби 40 (дар ҳаммуаллифӣ);

**Нуриддинзода Раҳматулло Нуриддин** – муаллими кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ, криминология ва психологияи факултети № 2 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, лейтенанти калони милитсия: боби 40 (дар ҳаммуаллифӣ).

## **НОМГҮЙИ ИХТИСОРАХО**

БПНМ –	Бемории пайдошудаи норасоии масуният
ВКД –	Вазорати корҳои дохилӣ
ВНМО –	Вируси норасоии масунияти одам
ИДМ –	Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил
ИЧШС –	Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ
ИМА –	Иёлоти Муттаҳидаи Амрико
КА –	Кодекси андоз
КИЧЧ –	Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятӣ
КМ –	Кодекси меҳнат
КМГ –	Кодекси мурофиаи гражданӣ
КМЧ –	Кодекси мурофиавии ҷиноятӣ
КҲМ –	Кодекси ҳуқуқвайронқуни мъймурӣ
КО –	Кодекси оила
КТ –	Кодекси тандурустӣ
ҶТ –	Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҶШС –	Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистӣ
МЭҲ –	Машинаи электронии ҳисоббарор
РМЗЧМ –	Раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккил
РСС –	Республикаи Советии Сотсиалистӣ
РСФСР –	Республикаи Советии Федеративии Сотсиалистии Россия
САҲА –	Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо
СММ –	Созмони Миллали Муттаҳид

## **БОБИ XXXIII ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ АМНИЯТИ ЭКОЛОГӢ ВА МУҲИТИ ЗИСТ**

- § 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба мукобили амнияти экологӣ ва муҳити зист**
- § 2. Чиноятҳои экологии умумӣ, ки дар пуррагӣ ба тамоми муҳити табиат таҷовуз мекунад**
- § 3. Чиноятҳои экологии маҳсус, ки ба континентҳои табиии алоҳидаи табиат (ҳайвоноту наботот) таҷовуз мекунанд**

### **§ 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба мукобили амнияти экологӣ ва муҳити зист**

КҶ ҶТ, ки 21-уми майи соли 1998 қабул гардид, бори нахуст дар таърихи қонунгузории чиноятии кишвар дорон фасл ва боби мустакили «Чиноятҳо ба мукобили амнияти экологӣ ва муҳити зист» мебошад ва хукуқи ҳар шаҳсрӯ ба муҳити мусоиди зист кафолат медиҳад. Ҳамчунин, ин кафолат дар моддаи 38-уми Конституцияи ҶТ нишон дода шудааст, ки давлат барои солимгардонии муҳити зист тадбирҳо меандешад<sup>1</sup>.

Ҳар як шаҳрванди ҶТ хукуқ дорад дар шароити аз ҷиҳати экологӣ барои ҳаёт ва саломатии вай мусоид зиндагӣ кунад.

Аз ҷониби шаҳрвандон бар зарари табиат, хукуқу манфиатҳои қонунии корхонаҳо, ташкилоту муассисаҳо ва шаҳрвандони дигар истифода бурдани муҳити зист манъ аст.

Аз гуфтаҳои боло бар меояд, ки Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон, ки бо Укази Президиуми Совети Олии РСС Тоҷикистон аз 13-уми октябрини соли 1961 қабул карда шудааст, нисбати чиноятҳо ба мукобили амнияти экологӣ ва муҳити зист фасл ва боби алоҳида ҷудо накарда буд, яъне чиноятҳои номбурда ба бобе, ки чунин ном дошт дохил мешуд: «Чиноятҳо ба мукобили амнияти ҷамъиятий, тартиботи ҷамъиятий ва тандурустии аҳолӣ» (боби 10-ум)<sup>2</sup>.

Хукуқвайронкунии экологӣ кирдори гунахгорона ва зиддиҳукуйӣ ба ҳисоб меравад, ки хилоғи тартиби хукуқии муқаррар-

<sup>1</sup> Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2017.

<sup>2</sup> Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон (бо тағайироту иловаҳоё, ки то 1 – умиюни соли 1988 дохил карда шудаанд). Душанбе. «Ирфон», 1989.

кардаи экологӣ буда, ба муҳити зист зарар мерасонад ё таҳди迪 расонидани чунин зарарро ба миён меорад.

Қонунгузории амалқунанда гурӯҳи меъёрхоеро дар бар мегирад, ки барои ҷинояти экологӣ ҷавобгарии ҷиноятиро пешбинӣ менамояд.

Ҷинояти экологӣ ин кирдори гунаҳгоронаи ба ҷамъият ҳавфноке мебошад, ки хилофи тартиби ҳуқуқии экологии дар ҶТ муқарраргардида ва амнияти экологии ҷамъиятӣ буда, ба муҳити зист ва саломатии инсон зарар мерасонад ё таҳди迪 расонидани чунин зарарро ба миён меорад.

Хифзи ҳуқуқии ҷинояти амнияти экологӣ ва муҳити зист асоси худро аз Конституцияи ҶТ мегирад, ки дар моддаи 13 – уми он омадааст: «Замин, сарватҳои зеризамини, об, фазои ҳавоӣ, олами набототу ҳайвонот ва дигар боигарии табиӣ, моликияти истисноии давлат мебошанд ва давлат истифодаи самараноки онҳоро ба манфиати ҳалқ кафолат медиҳад».

Ҳамчунин, хифзи муҳити табиат дар моддаи 2 КҔ ҶТ ҳамчун объекти аз таҷовузҳои ҷиноятӣ ҳифзшаванд номбар шудааст. КҔ ҶТ кирдорҳоеро, ки бар зидди амнияти экологӣ ва муҳити зист равона карда шудаанд, ҷиноят эътироф мекунад ва нисбати он ҷароҳои ҳуқуқии ҷиноятӣ меандешад.

Умуман, ҷиноятҳо ба муқобили амнияти экологӣ ва муҳити зист дар фасли IX боби 24 моддаҳои 220 то 236 КҔ ҶТ-ро дар бар гирифта, 18 таркиби ҷиноятро доро мебошад.

Диспозитсияи ҳамаи меъёрҳои КҔ ҶТ дар бораи ҷавобгарӣ барои ҷиноятҳои амнияти экологӣ ва муҳити зист бланкетӣ буда, ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ истинод мекунанд, ки дар онҳо талаботи амнияти экологӣ ва муҳити зист баён гардидаанд.

Ба қоидаҳои хифзи муҳити зист меъёрхое доҳил мешаванд, ки дар қонунгузориҳои хифзи табиат ва заҳираҳои табиӣ пешбинӣ гардидаанд:

- Кодекси замини ҶТ аз 13 декабря соли 1996;
- Кодекси ҷангали ҶТ аз 2 августи соли 2011;
- Кодекси шаҳрсозии ҶТ аз 28 декабря соли 2012;
- Кодекси тандурустии ҶТ аз 30 майи соли 2017;
- Кодекси оби ҶТ аз 12 февраля соли 2020;
- Қонуни ҶТ «Дар бораи сарватҳои зеризамини» аз 20 июляи 1994, №984;
- Қонуни ҶТ «Дар бораи партовҳои истеҳсолӣ ва истеъмолӣ» аз 10 майи соли 2002, №44;
- Қонуни ҶТ «Дар бораи бехатарии радиационӣ» аз 1 августи соли 2003, №42;

- Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳифз ва истифодаи олами ҳайвонот» аз 5 январи соли 2008, №354;
- Қонуни ҶТ «Дар бораи бойторӣ» аз 29 декабря соли 2010, №672;
- Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳифзи муҳити зист» аз 2 августи соли 2011, №760;
- Қонуни ҶТ «Дар бораи экспертизаи экологӣ» аз 16 апрели соли 2012, №818;
- Қонуни ҶТ «Дар бораи муомилот бо партовҳои радиоактивӣ» аз 22 июли соли 2013, №1002;
- Қонуни ҶТ «Дар бораи карантин ва муҳофизати растаниҳо» аз 2 январи соли 2019, № 1567;
- Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ №9 аз 29 майи соли 2003 «Дар бораи таҷрибаи аз тарафи судҳо татбиқ намудани қонунгузории марбут ба парвандаҳое, ки аз вайронкуни қонунҳои ҳифзи табиат бармеоянд» (бо тағйиротҳое, ки бо қарори Пленум аз 23 июня соли 2010 №21 ва 23 ноябри соли 2012 №21 ворид карда шудаанд) ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ, фармонҳои Президенти ҶТ, қарорҳои Ҳукумати ҶТ, санадҳои вазорату идораҳо, аз ҷумла қоидаҳои санитарӣ, стандартҳои давлатӣ, дастуралмалҳо ва мактубҳои методӣ, ки дорои ҳусусияти меъёри мебошанд, инчунин санадҳои меъёрии ҳуқуқии мақомоти худидораи маҳаллӣ ва маъмурӣ.

Ба сифати объекти чиноят, муносибатҳои ҷамъиятие, ки ба амнияти экологӣ ва муҳити зист зарар мерасонанд ё таҳдиди расонидани зарарро ба вучуд меоранд, баромад карда метавонад.

Объекти намудии чиноятҳо ба муқобили амнияти экологӣ ва муҳити зист – ин муносибатҳои бо қонун ҳифзшаванде мебошанд, ки истифодаи самараноки захираҳои табиӣ, нигоҳ доштани муҳити табиати барои одам ва дигар мавҷудоти зинда ва гайризинда безарар ва таъмин намудани амнияти экологии аҳолӣ мебошад.

Аз рӯйи объекти бевосита ҳамаи чиноятҳои амнияти экологӣ ва муҳити зист ба се зергурӯҳ чудо карда мешаванд:

1) чиноятҳои экологие, ки умуман ба муҳити зист (табиати зинда ва гайризинда) таҷовуз мекунанд ва он бо вайрон намудани қоидаҳои экологӣ ҳангоми иҷрои корҳои маҳсус вобаста мебошад. Ба ин гурӯҳи чиноятҳои экологӣ ва муҳити зист доҳил мешаванд: вайрон кардани қоидаҳои бехатарии экологӣ ҳангоми иҷрои кор (моддаи 220 КЧ); қасдан ниҳон доштан ё таҳриф кардани маълумот оид ба олудагии муҳити зист (моддаи 221 КЧ); наандешидани тадбир ҷиҳати рафғи оқибати олудагии экологӣ (моддаи 222 КЧ); вайрон кардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми муносибат бо моддаҳо

ва партовҳои аз нигоҳи экологӣ ҳавфнок (моддаи 223 КЧ); вайрон кардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми муносибат бо омиљои микробиологӣ ё дигар омиљои биологӣ ё токсинҳо (моддаи 224 КЧ); вайрон кардани қоидаҳои байторӣ (ветеринарӣ) ва қоидаҳои барои мубориза ба муқобили касалӣ ва ҳашароти зааррасони растани муқарраршуда (моддаи 225 КЧ);

2) чиноятаҳои экологиие, ки ба табииати гайризинда таҷовуз меқунанд: об, фазо, замин, сарватҳои зеризаминӣ - ифлос кардани об (моддаи 226 КЧ); олуда соҳтани фазо (моддаи 227 КЧ); ҳароб кардани замин (моддаи 228 КЧ); вайрон кардани қоидаҳои хифз ва истифодай сарватҳои зеризаминӣ (моддаи 229 КЧ);

3) чиноятаҳои экологиие, ки ба табииати зинда (ҳайвоноту наботот) таҷовуз меқунанд: сайди гайриқонуни ҳайвоноти оби (моддаи 230 КЧ); вайрон кардани қоидаҳои хифзи захираҳои моҳӣ (моддаи 231 КЧ); шикори гайриқонунӣ (моддаи 232 КЧ); шикор ва қасдан нобуд кардани бабри барфӣ (моддаи 232<sup>1</sup>); нобуд кардани мақони дар вазъияти басо ҳатарнок қарордоштаи зисти организмҳо, ки ба китоби Сурхӣ ҶТ доҳил карда шудаанд (моддаи 233 КЧ); гайриқонунӣ буриданӣ дараҳт ва буттаҳо (моддаи 234 КЧ); несту нобуд кардан ё осеб расонидан ба ҷангӣ (моддаи 235 КЧ); вайрон кардани низоми ҳудудҳо ва объектҳои табиии маҳсус ҳифзшаванда (моддаи 236 КЧ).

Ба сифати нишонаи ҳатмӣ дар таркиби чиноятаҳои амнияти экологӣ ва муҳити зист предмети онҳо баромад менамояд. Ба сифати предметҳои онҳо боигариҳои табиат ва намудҳои алоҳидай онҳо (об, замин, сарватҳои зеризаминӣ, ҳайвонот, растани, ҳайвоноти обӣ ва гайра)<sup>3</sup>.

Кирдор ҳамчун нишонаи ҳатмии тарафи объективии чиноятаҳо ба муқобили амнияти экологӣ ва муҳити зист, ҳам дар шакли ҳарарат ва ҳам беҳаракатӣ содир мешавад.

Кирдор дар шакли беҳаракатӣ содиршуда эътироф карда мешавад, агар: қасдан ниҳон доштани маълумот дар бораи олудагии радиоактивӣ, химиявӣ, бактериологӣ ё дигар олудагиҳои барои ҳаёт ва саломатии инсон ё муҳити зист ҳавфнок (моддаи 221 КЧ) содир шуда бошад ва гайра ба ин монанд.

Ба қатори чиноятаҳои амнияти экологӣ ва муҳити зист чиноятаҳое доҳил мешаванд, ки таркибашонро расмӣ ташкил медиҳад, яъне аз лаҳзаи содир шудани кирдор, чиноят хотимаёфта эътироф мешавад. Ба ин гурӯҳи чиноятаҳо моддаи 221 КЧ ҶТ «Қасдан ниҳон

<sup>3</sup> Лопашенко Н.А. Экологические преступления. СПб., 2002. С. 33.

доштан ё таҳриф кардани маълумот оид ба олудагии муҳити зист» дохил мешавад<sup>4</sup>.

Дар таркибҳои моддии чиноятҳои экологӣ ва муҳити зист муайян кардани робитаи сабабии байни кирдор (ҳаракат ё бехарақатӣ) ва оқибати фарорасида чизи асосӣ ба хисоб меравад, зоро нишонаи ҳатмии тарафи объективии чиноятҳои экологӣ ва муҳити зист дар таркибҳои моддӣ ин – кирдор дар шакли ҳаракат ё бехарақатӣ, оқибати чиноятӣ ва робитаи сабабӣ байни кирдор ва оқибат ба хисоб меравад. Яке аз чиноятҳои экологӣ ва муҳити зист, ки таркибашро материалӣ мебошад – ин моддаи 220 «Вайрон кардани қоидаҳои бехатарии экологӣ ҳангоми иҷрои кор» ба хисоб меравад.

Ҳамаи чиноятҳои экологиро ба якчанд зергурӯҳ ҷудо намудан мумкин аст. Ба монанди:

1. зарар ба саломатии инсон (моддаи 220, 221, қисми 2 моддаи 223, қисми 1 моддаи 224, қисми 2 моддаи 226, қисми 2 моддаи 227, қисми 1 моддаи 228 КЧ);
2. марги саросари ҳайвонот (моддаи 220, қисми 2 моддаи 223, қисми 2 моддаи 226 КЧ);
3. дигар оқибатҳои вазнин (моддаи 220, қисми 1 моддаи 224, қисми 1 моддаи 225, моддаи 231 КЧ);
4. таҳдиди зарар ба саломатии инсон (моддаи 222, қисми 1 моддаи 223 КЧ);
5. таҳдиди расонидани зарар ба муҳити зист (қисми 1 моддаи 223 КЧ);
6. олудасозии мӯҳити зист (қисми 2 моддаи 223 КЧ);
7. заҳролудсозии муҳити зист (қисми 2 моддаи 223 КЧ);
8. сирояткунии муҳити зист (қисми 2 моддаи 223 КЧ);
9. бемориҳои оммавии инсон (қисми 3 моддаи 223 КЧ);
10. пахншавии эпидемияҳо (касалиҳои сирояткунанда) (қисми 1 моддаи 224 КЧ);
11. пахншавии эпизоотия (муромурии ҳайвонот) (қисми 1 моддаи 224 ва қисми 1 моддаи 225 КЧ);
12. оқибатҳои вазнин (қисми 2 моддаи 229 КЧ);
13. зарар ба олами ҳайвонот (қисми 1 моддаи 226 КЧ);
14. зарар ба олами наботот (қисми 1 моддаи 226 КЧ);
15. зарар ба захираҳои моҳӣ (қисми 1 моддаи 226 КЧ);
16. зарар ба хочагии ҷангал (қисми 1 моддаи 226 КЧ);
17. зарар ба хочагии аҳолӣ (қисми 1 м.226);

---

<sup>4</sup> Тағсир ба КЧ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 456.

18. тағиyr додани хосиятҳои табиии ҳаво (қисми 1 моддаи 227 КЧ);

19. маҳви саросари ҳайвоноти обӣ (моддаи 231 КЧ);

20. марги инсон (қисми 3 моддаи 223, моддаи 224, қисми 3 моддаи 226, қисми 3 моддаи 227, қисми 3 моддаи 228 КЧ).

Тибқи эзоҳ ба моддаи 236 КЧ ҶТ дар боби 24 (моддаҳои 220 то 236) КЧ ҟТ таҳти мағҳуми зарари чиддӣ ҳисобу китобе дар назар дошта шудааст, ки мутобики таҳсаҳои муайяншуда зарар аз андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар лаҳзаи содир гардиҷани ҷиноят сӣ маротиба бештар мебошад, таҳти мағҳуми зарар ба миқдори калон бошад бештар аз сесад нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар назар дошта шудааст.

Ҳамаи ҷиноятҳои экологиро ба ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст:

1. Ҕиноятҳои экологии умумӣ, ки дар пуррагӣ ба тамоми муҳити табиат таҷовуз мекунад. Ба ин ҷо моддаҳои 220 то 225 КЧ тобеъ мебошанд;

2. Ҕиноятҳои экологии маҳсус, ки ба континентҳои табиии алоҳидаи табиат (ҳайвоноту наботот) таҷовуз мекунанд. Ба ин ҷо аз моддаи 226 то 236 КЧ доҳил мешаванд.

Барои муайян кардани тарафи субъективии ҷиноятҳои экологӣ ва муҳити зист ҳатман бояд гуноҳ муайян карда шавад.

Ангеза ва мақсад, ҳамчун нишонаҳои факултативии тарафи субъективии ҷиноят, дар ягон таркибҳои ҷиноятҳои экологӣ ва муҳити зист нишонаи ҳатмии тарафи субъективӣ ба ҳисоб намераванд.

Субъекти ҷиноятҳои экологӣ ва муҳити зист ҳам шахси воқеӣ ва ҳам шахси мансабдори мукаллафе, ки ба синни 16 расидааст.

Умуман, субъекти аксарияти ҷиноятҳои экологӣ ва муҳити зист шахсони мансабдор ба ҳисоб мераванд. Аз рӯйи қоида, ҳамаи шахсоне, ки ҷинояти содирнамудаашон бо вазифаи ишғолменаму-даашон вобастааст, субъекти маҳсус эътироф мешавад.

Яке аз ҷиноятҳои экологӣ ва муҳити зист, ки субъекташ маҳсус мебошад, ин моддаи 224 КЧ ҟТ «Вайрон кардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми муносибат бо омилҳои микробиологӣ ё дигар омилҳои биологӣ ё токсинҳо (моддаҳои заҳролуд)», ба ҳисоб меравад. Чунин шахс вазифадор аст қоидаҳои муносибат ба омилҳои биологӣ ё токсинҳо, ки ба муҳити зист ҳатари имконпазир доранд, риоя қунад<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Тафсир ба КЧ ҟТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 460.

## § 2. Ҷиноятхой экологии умумӣ, ки дар пуррагӣ ба тамоми муҳити табиат таҷовуз мекунад

### **Вайрон кардани қоидаҳои бехатарии экологӣ ҳангоми ичрои кор**

Вайрон кардани қоидаҳои бехатарии экологӣ ҳангоми ичрои кор ҳамчун ҷиноят дар моддаи 220 КҔ ҶТ муқаррар гардидааст. Аломатҳои ҷинояти мазкур дар диспозитсияи ин модда муқаррар гардидааст: вайрон кардани қоидаҳои ҳифзи муҳити зист ҳангоми лоиҳакашӣ, ҷойгирсозӣ, соҳтмон, ба истифода додан ё истифодаи иншоотҳои саноатӣ, кишоварзӣ, илмӣ ё дигар объектҳо аз ҷониби шаҳсоне, ки барои риояи он масъул мебошанд, агар чунин кирдор аз беэҳтиёти боиси тағириоти муҳимми манзари (фони) радиоактивӣ, марги як ё ҷанд шаҳсон, бемории оммавии одамон ё саросар мурдани ҳайвонот ё дигар оқибатҳои вазнин гашта бошад.

Диспотизисия моддаи 220 КҔ ҶТ аз якчанд амалҳо ва қоидаҳое иборат мебошад, ки ҳангоми риоя накардани қоидаҳои пешбинигардида, мумкин аст ба оқибатҳои ногувор оварда расонанд. Ҷиноятҳои экологии умумӣ дар маҷмӯй ҳам ба амнияти экологии муҳити зист, ҳам ба ҳаёт ва саломатии аҳолӣ низ таҳдид мекунад. Кирдорҳои зикргардида аз вайрон кардани қоидаҳои алоҳидае, ки қонунгузории амалкунандай ҶТ ва санадҳои зерқонуний риояи онро тақозо менамоянд, иборат мебошад.

Мақсади ҳамин модда аз он иборат аст, ки тавассути воситаҳои ҳуқуқии ҷиноятӣ низоми технологияи ичрои корҳо вобаста ба лоиҳакашӣ, ҷойгиркунӣ, соҳтмон, баистифодадиҳӣ, истифодабарии объектҳои саноатӣ, кишоварзӣ ва дигар объектҳо таъмин карда шавад, зоро ин корҳо метавонанд барои муҳити зист ҳавфнок бошанд. Ҳавфнокии экологии чунин корҳо ба имконпазирии расонидани зарари идорана шаванд ба муҳити зист алоқаманд аст. Бояд ҳатман қоидаҳои маҳсус таҳиягардида ва амалкунанда, ки барои аз байн бурдан ё кам кардани таҳдиҳи эҳтимолии оқибатҳои манғии экологӣ нигаронида шудааст, риояи карда шавад.

Дар ин модда барои вайрон кардани қоидаҳои ҳифзи муҳити зист ҳангоми ичрои чунин корҳо ҷавобгарӣ пешбинӣ мегардад: лоиҳакашӣ, ҷойгиркунӣ, соҳтмон, баистифодадиҳӣ, истифодабарии объектҳои саноатӣ, кишоварзӣ, илмӣ ва дигар объектҳо.

Мутобики диспотизисия ҳамин модда таркиби ҷиноят аз ичрои корҳо ба якчанд давра ҷудо карда шудааст.

**Лоиҳакашӣ** –маҷмӯи корҳои технологӣ ва конструкторӣ оид ба ташкили лоиҳаи корхона, иншоот ё дигар объект бо асосноксо-

зии ҳатмии техникии иқтисодии риояи талаботи экологӣ, ки ҷавобгӯи сатҳи замонавии рушди илмию техникӣ мебошад ва дар асоси қарори маҳсуси иҷтимоии шаҳси ба он ваколатдор анҷом дода мешавад ва боиси оқибатҳои муайянни ҳуқуқӣ мегардад. Дар лоиҳа бояд миқдори партовҳои зараворӣ, ки дар натиҷаи сикли технологӣ ба миён меояд, ҳисоб карда шавад ва он набояд аз ҳадди ниҳоии иҷозатшудаи сарборӣ ба муҳити зист зиёд бошад, инчунин усули тоза кардан, безарар гардонидан, нобудсозии партовҳо ва ҷорабинҳо оид ба солимгардонии муҳити зистро дар бар гирад. Лоиҳаҳои таҳиягардида бояд аз экспертизаи давлатии экологии ҶТ гузаранд. (нигар ба Қонуни ҶТ аз 22 апрели соли 2003 «Дар бораи экспертизаи экологӣ»). Экспертизаи ҷамъиятии экологӣ дар баъзе ҳолатҳо, ба шарте, ки агар маълумот дар бораи обьект дорои сирри давлатӣ, тичоратӣ ва (ё) дигар сирри қонунан хифзшуда набошад, ва мутобики Қонуни ҶТ «Дар бораи экспертизаи экологӣ» гузаронида мешавад.

Дар сурати тасдики лоиҳаҳо, ки ҷавобгӯи талаботи экологӣ намебошанд ва мутаносибан аз экспертизаи экологӣ нагузаштаанд ё ҳулосаи мусбии экспертизаи экологии давлатиро нагирифтаанд, вайронқунӣ метавонад маблағузорӣ, кредитонии татбиқи обьект аз ҷониби ташкилотҳои даҳлдори бонкӣ иборат бошад (нигар Қонуни ҶТ «Дар бораи экспертизаи экологӣ»).

Ҷойгиркуни обьект – фаъолият оид ба муайян намудани ҳудуди ҷойгиркуни ва ташкили иншоот, инфраструктураи нақлиёт, нуқтаҳои аҳолинишин, комплексҳои истеҳсолӣ ва ғайра.

**Соҳтмон** – иншоот, азнавсозӣ, азнавтаҷхизонӣ ё таъсиси обьектҳои нав ё дигаргунсозии обьектҳои мавҷуда (аз ҷумла фунқсионалий). Он тибқи лоиҳаи тасдиқшудае, ки ҳулосаи мусбии экспертизаи экологии давлатиро гирифтааст ва ба риояи меъёр ва қоидаҳои амалкунандаи соҳтмон, санитарӣ, экологӣ ва ғайра анҷом дода мешавад.

**Баистифодадиҳӣ** – расмиёти супурдани обьекти соҳташуда (азнав соҳташуда ва ғайра) аз ҷониби иҷроқунанда ва аз тарафи шахсони маҳсус ваколатдор бо риояи қатъии шакли ҳуқуқӣ қабул намудани он.

**Истифодабарӣ** – истифодаи обьект мутобики таъйиноти мақсадноки он.

Барои ҳамаи навъҳои номбаршудаи иҷрои корҳо қоидаҳои умумӣ ва маҳсуси хифзи муҳити зист таҳия гардидаанд. Ин қоидаҳо бояд тибқи қонунгузории даҳлдор – санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муқаррар ва асоснок карда шаванд ва дорои эътибори ҳуқуқии меъёрҳои ҳуқуқӣ бошанд.

Мисол, тавсияҳои илмӣ ё методие, ки ба меъёрҳои ҳуқуқӣ доҳил нашудаанд наметавонанд ҳамчун қоидаҳои хифзи муҳити зист истифода бурда шаванд.

Талаботи умумии экологӣ ҳангоми лоиҳакашӣ, чойгиркунӣ, соҳтмон, баистифодадиҳии корхонаҳо, иншоот ва дигар объектҳо ва истифодабарии корхонаҳо, иншоот ва дигар объектҳо дар қонунгузорӣ баён гардидаанд, ки барои вайрон кардани талаботи хифзи табиат тадбирҳои таъсиррасониро муайян менамояд.

Мутобики қонунгузорӣ талаботи экологӣ ҳангоми лоиҳакашӣ, чойгиркунӣ, соҳтмон, баистифодадиҳии корхонаҳо, иншоот ва дигар объектҳо муайян карда мешавад. Соҳтмон ва азnavsозии объектҳо то тасдики лоиҳа ва чудо кардани қитъаи замин барои соҳтмони объект дар шакли асл манъ аст. Мутобики моддаи 66 Кодекси шаҳрсозии ҶТ аз 28 декабря соли 2012 расмиёти гирифтани иҷозат барои соҳтмон тибқи лоиҳаи мемории таҳиягардида, мувофиқи фармоши меморию банақшагирӣ танзим мегардад. Боби 17 Кодекси тандурустии ҶТ аз 30 майи соли 2017 ба татбиқи ҳуқуқҳои конституцioniи шаҳрвандон дар соҳаи хифзи саломатии аҳолӣ ва таъмини ободонии муҳити атроф нигаронида шуда, талабот дар ҳусуси банақшагирӣ ва соҳтмони шаҳру дехот, талабот нисбат ба истифодаи бино ва иншооти истеҳсолӣ, ҷамъиятӣ, таҷхизот ва нақлиёт муайян карда шудааст.

Ҳамаи дигар намуди корҳо (чойгиркунӣ, соҳтмон, баистифодадиҳӣ, истифода) низ бояд мутобики талаботи зикргардида, ки нисбат ба ҳар як объекти алоҳида дар шиносномаи экологии он мушаххас зикр шудаанд, гузаронида шавад.

Қабули объект барои истифода санчиши ҳуччатҳо, ҳолати воқеии объект, ба истифода додан (ба кор андохтани сикли технологӣ), оғози корҳо ва истифодаро дар бар мегирад. Мисол, ба истифода додани корхона, иншоот ва дигар объекте, ки бо технология ва таҷхизоти замонавии тозакунанд, безарарагардон ва барҳамдиҳандай партовҳои зарапвар, партовҳои истеҳсолот, воситаҳои назорати ифлосшавии муҳити зист таъмин нагардидаанд, манъ мебошад. Раис ва аъзои комиссия барои вайрон кардани тартиби қабули объектҳо мутобики қонунгузории ҶТ шаҳсан ҷавобгаранд.

Вайрон кардани қоидаҳои хифзи муҳити зист метавонад ҳангоми лоиҳакашӣ, чойгиркунӣ, соҳтмон, баистифодадиҳии нерӯгоҳҳои барқии муҳталиф (обӣ ва гайра) ва корхонаҳо оид ба нобудкунӣ ё коркарди партовҳои истеҳсолоти саноатӣ ва дигар объектҳо сурат гирад.

Ба вайрон кардани қоидаҳои хифзи муҳити зист ҳангоми иҷрои корҳо метавонад на танҳо ҳангоми иҷро накардани талабо-

ти дахлдор, балки ҳангоми ичрои номатлуби он низ роҳ дода шавад.

Амалан номгӯйи умумии меъёр ва қоидаҳои амнияти саноатии объектҳои хатарноки истеҳсолӣ, ки барои ичро дар ҳудуди ҶТ аз ҷониби ҳама ташкилотҳои ҶТ, сарфи назар аз шакли моликияти ва тобеияти идоравӣ, ҳангоми лоиҳакашӣ, ҷойгиркунӣ, соҳтмон, баистифодадиҳӣ, азnavsозӣ ва таҷхизонии техникии объектҳои хатарноки истеҳсолӣ ҳатмӣ мебошанд, таҳия гардидаанд.

Тарафи объективии ҷинояти баррасишаванда бо аломатҳои зайл тавсиф мегардад:

а) кирдоре, ки аз вайрон кардани қоидаҳои хифзи муҳити зист ҳангоми ичрои корҳои дар диспозитсияи моддаи 220 КҔ ҶТ номбаршуда ибортанд;

б) оқибатҳои барои ҷамъият ҳавфнок дар шакли моҳиятан тағиیر ёфтани манзари радиоактивӣ, расонидани зарар ба саломатии инсон, маҳви саросарии ҳайвонот ё дигар оқибатҳои вазнин;

в) робитаи сабабӣ байни кирдор ва оқибат.

Ҳаракат ё беҳаракатие, ки аз вайрон кардани қоидаҳои хифзи муҳити зист иборат аст, ҳангоми ичрои корҳо, яъне дар ҷараёни лоиҳакашӣ, ҷойгиркунӣ, соҳтмон, баистифодадиҳии корҳонаҳо, иншоот, дигар объектҳо ва истифодабарии корҳонаҳо, иншоот ва дигар объектҳо сурат мегирад. Ин чунин маъно дорад, ки ҳама гуна корҳо, аз ҷумла ҳама гуна шакл ва дараҷаи онҳо, ки зикр гардидаанд, бояд дар асоси қарори қонунии идоракунӣ ичро карда шаванд ё барои аз ҷониби ҳуд қабул кардани чунин қарор талабот манзур гардад.

Аз ҷумла лоиҳакашии иншооте, ки тибқи ташабbus, мутобиқи тартиби манзур доштани пешниҳоди инфириодӣ анҷом дода мешавад, ҳарчанд бо вайрон кардани қоидаҳои хифзи муҳити зист сурат гирифта бошад ҳам, амале, ки тарафи объективии таркиби чунин ҷиноятро ташкил медиҳад, ба ҳисоб намеравад.

Қонунгузории экологиии ҶТ аз фарзияи хатари имконпазири экологии ҳамагуна фаъолияти ҳочагидорӣ ё дигар навъи фаъолият бар меояд ва аз ин рӯ қабули қарорҳои қонунии зикргардидаи идоракунӣ оид ба иҷрои корҳо ҳатмӣ буда, бо гузаронидани экспертизаи давлатии экологӣ ва гирифтани арзёбии таъсир ба муҳити зист анҷом дода мешавад.

Номгӯйи навъ ва объектҳои фаъолияти ҳочагидорӣ ва дигар фаъолият ҳангоми таҳияи ҳучҷатҳои асосноккунанда барои соҳтмон, ки арзёбии таъсир ба муҳити зист тибқи тартиби ҳатмӣ сурат мегирад, номгӯйи объектҳои экспертизаи давлатии экологиии сатҳи ҶТ ниҳоӣ мебошанд.

Аломати ҳатмии тарафи объективии чиноят аз оқибатҳои хавфноки ҷамъиятии он дар шакли моҳиятан тағийирёбии манзари радиоактивӣ, расонидани зарар ба саломатии инсон, маҳви саросари ҳайвонот ё дигар оқибатҳои вазнини он иборат мебошад. Ин оқибатҳо бояд бо вайрон кардани қоидаҳои ҳифзи муҳити зист бояд алоқаи сабабӣ дошта бошанд.

Шарти ҳатмии ҷавобгарии чиноятӣ мутобики моддаи 220 КҶ ҶТ аз фарорасии ҷунун оқибатҳо иборат аст. Баъзеи онҳо дар ҳамин модда оварда шудаанд, аз ҷумла моҳиятан тағийирёбии манзари радиоактивӣ, расонидани зарар ба саломатии инсон, маҳви саросарии ҳайвонот.

Таҳти мағхуми моҳиятан тағийирёбии манзари радиоактивӣ, манзари табиии радиоактивӣ он фахмида мешавад, ки миқдори (вояи) афканишот, ки аз афканишоти қайҳонӣ ё афканишоти радионукликҳои табиий ба миён меоянд (сензий, стронтсий, криптон ва ғайра) аз меъёри муқарраргардида зиёдтар аст. Тағийирёбии манзари радиоактивӣ ҳангоме назаррас ба ҳисоб меравад, ки агар ин бояси ниҳоят зиёд шуогирии одамон ё боиси олудашавии радиоактивии муҳити зист гардад. Ҷунун тағийирёбии манзари радиоактивӣ дар минтақаҳое, ки дар онҳо қаблан озмоишҳои силоҳи ядроӣ гузаронида шудаанд, дар нерӯгоҳҳои атомӣ ҳангоми садама, дар маҳалҳои истифодаи корхонаҳои сикли сӯзишвории ядроӣ, дастгоҳҳои ядроию барқии қишиҳо, анборҳои минтақавии партовҳои радиоактивӣ ба мушоҳида мерасанд.

Таҳти мағхуми расонидани зарар ба саломатии одамон расонидани зарари вазнин, миёна ё сабук ба саломатии инсон фахмида мешавад (ниг. моддаҳои 110, 111, 112 КҶ ҶТ). Зарар ба саломатӣ ҳамчун оқибати чинояти баррасишаванда аз расонидани зарар ба саломатии ҳатто як инсон низ иборат шуда метавонад. Амалан ин бояд аз ҷониби муассисаи даҳлдори тиббӣ ҳангоми расонидани зарари вазнин (моддаи 110 КҶ) ё миёна (моддаи 111 КҶ) ба саломатӣ дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои ҳифзи муҳити зист ҳангоми иҷрои корҳо муайян гардад. Расонидани ҷунун зарар дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои техникии бехатарӣ ё дигар қоидаҳои муҳофизати меҳнат ё қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми иҷрои як қатор корҳои маҳсус бояд мутобики дигар моддаҳои КҶ, вобаста ба ҳолатҳои мушаххаси парванда (моддаҳои 154, 190, 191, 192 КҶ ҶТ) муайян (бандубаст) карда шавад. Расонидани зарари сабук ба саломатӣ муовфӣ ба категорияҳо ҷудо кардани чиноят (моддаи 18 КҶ) ба чинояти начандон вазнин марбут мебошад.

Талафи (маҳви) саросарии ҳайвонот – аз талафи ҳамзамони шумораи зиёди як навъ ё ҷандин навъи ҳайвонот дар масоҳати му-

аян, дар як ё як чанд объектҳои обӣ иборат мебошад. Талафи саросарии моҳӣ – ин нобуд кардани моҳӣ дар масоҳати назаррас ё ба миқдори зиёд ба ҳисоб меравад. Барои назаррас эътироф намудани миқдор ё масоҳати нобудшавии моҳӣ дар ҳар як ҳолати мушаххас андозаи нобудшавии популятсия (навъ), арзиши моҳӣ, аҳаммияти ҳоҷагии он, зиёни моддӣ ва гайра таъсир мерасонад.

Таҳти мағҳуми оқибатҳои дигари вазнин бад шудани сифати муҳити зист ё ҳолати объектҳои муҳити атроф, зиёни калони моддӣ, нобуд шудани объектҳои алоҳидай табий (нобудшавии ҷангал ва дигар наботот дар масоҳати калон) деградатсия замин ва дигар тағйирёбии манғии муҳити зист ва гайра фаҳмида мешавад.

Пешниҳоди номгӯйи ниҳоии дигар оқибатҳои вазнин аз сабаби гуногунии онҳо имконнапазир мебошад, вале ба ҳулоса омадан мумкин аст, ки оқибатҳои вазнин метавонад ҳама гуна вайрон кардани таносуби экологӣ бошад, ки ба муҳити атроф, аз ҷумла организмҳои зинда, ҳамчунин ба инсон зарари назаррас ё барқарор-нашаванда мерасонад.

Барои ҳамин навъи ҷиноят алоқаи сабабӣ ҳатмӣ буда, гувоҳӣ медиҳад, ки оқибатҳои зараровар дар натиҷаи вайронкуни қоидаҳои муқарраргардидаи ҳифзи муҳити зист фаро расидаанд ва ба сабабҳои омилҳои дигар ё иловагӣ алоқаманд нестанд. Агар риоя намудани қоидаҳои наметавонистанд ба фарорасии оқибатҳои зараровар монеъ шаванд, алоқаи сабабии байни вайрон кардани қоидаҳои ҳифзи муҳити зист ва оқибатҳои он вуҷуд надоранд.

Тарафи субъективии ин ҷиноятро гуноҳ дар шакли беҳтиётӣ ташкил медиҳад.

Субъекти ин ҷиноят шахси воқеӣ, мукаллаф, ки ба синни 16 расидаанд ва дорои аломати субъекти маҳсус мебошанд, ба ҳисоб мераванд. Ба зиммаи онҳо уҳдадориҳои қасбӣ – ҷавобгарӣ барои риоя намудани қоидаҳои ҳифзи муҳити зист гузошта шудааст. Ба онҳо марбутанд: шахсоне, ки ба зиммаашон барои иҷрои навъҳои алоҳидай кор, вазифаҳо масъулияти маҳсус voguzoшta шудааст (мисол, онҳое, ки барои фаъолияти иншооти тозакунанда, ташкили фаъолияти воҳидҳои маҳсуси ҳифзи табиат дар корхонаҳо ҷавобгар мебошанд, роҳбарони (садорони) соҳтмон ва гайра). Дар ҳамаи ҷунин ҳолатҳо ҷавобгарӣ барои риояи қоидаҳои ҳифзи муҳити зист ҳангоми иҷрои корҳо бояд мутобики санадҳои меъёрии ҳуқуқии қонунӣ ё санадҳои қонунии татбиқшаванда: дастуралҳои вазифавӣ, фармонҳо, дастурҳо ва гайра, ба зиммаи шахс voguzoшta шавад. Ба ҷавобгарӣ барои вайрон кардани қоидаҳои ҳифзи муҳити зист ҳангоми иҷрои корҳо метавонанд танҳо он шахсоне ҷалб карда шаванд, ки уҳдадоранд, риояи ин қоидаҳоро таъмин намоянд. Ин уҳдадорӣ метавонад ба зиммаи

онҳо тибқи қонун, санадҳои меъёрии ҳукукии зерқонунӣ ё фармон вогузошта ва ба маълумоти онҳо расонида шавад. Ҳамчун мисол метавон конструктори рекатори ядорӣ, роҳбари соҳтмони корхона ва гайраро номбар кард. Азбаски дар моддаи 220 КҶ ҶТ давраи баистифодадиҳӣ алоҳида зикр шудааст, аз ин рӯ ба ҷавобгарӣ метавонанд инчунин аъзои комиссияи қабул низ (дар доираи уҳдадориҳои ба зиммай мутахассисони самтҳои мухталиф оид ба таъмини амнияти экологӣ вогузошташуда) ҷалб карда шаванд.

Мантиқи соҳтори диспозитсияи меъёри баррасишаванда аз он иборат аст, ки қонунгузор қӯшиш кардааст, ки амнияти экологӣ дар ҳамаи давраҳои ташкили объектҳои саноатӣ, илмӣ ва дигар объектҳо аз оғози лоиҳаҳои сар карда то истифода, таъмин карда шавад.

Таркиби чиноят – моддӣ мебошад. Чиноят аз лаҳзаи фарорасии оқибатҳои зарапории зикргардида хотимаёftа ба ҳисоб меравад. Ҳамзамон кифоя аст, ки чунин оқибатҳо дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои дар ҷараёни иҷроӣ як ё як ҷанд навъи корҳои дар моддаи 220 КҶ ҶТ номбаршуда содиргардида расонида шудаанд.

Маҳдудсозии ин чиноят бо ҳукуқвайронқунуҳои маъмурӣ ва як қатор дигар моддаҳои КҲМ ҶТ, ки барои вайрон кардани қоидаҳои хифзи унсурҳои алоҳидаи мухити зист дар ҷараёни фаъолияти мухталифи истеҳсолӣ ҷавобгарии маъмуриро муқаррар менамояд, набояд боиси мушкилот гардад, зоро мутобики оқибатҳои ҳавфноки кирдор анҷом дода мешавад.

Категорияи чиноят – дараҷаи миёна.

### **Қасдан ниҳон доштан ё таҳриф кардани маълумот оид ба олудагии мухити зист**

Қасдан ниҳон доштан ё таҳриф кардани маълумот оид ба олудагии мухити зист ҳамчун чиноят дар моддаи 221 КҶ ҶТ муқаррар гардида, он аз 2 қисм иборат мебошад. Аломати ин чиноят дар диспозитсияи қисми 1 моддаи зикргардида ифода ёфтааст: дидою дониста аз ҷониби шаҳси мансабдор аз аҳолӣ ниҳон доштани маълумот дар бораи олудагии радиоактивӣ, химиявӣ, бактериологӣ ё дигар олудагиҳои барои ҳаёт ё саломатии одамон ё мухити зист ҳавфнок, ҳамчунин ба онҳо баръало додани иттилооти таҳрифшуда оид ба чунин олудагиҳо.

Ин намуди чиноят дар қонунгузории чиноятти ҶТ нав мебошад ва вобаста ба васеъ паҳн шудан ва ҳавфнокии зиёди ниҳон доштан аз аҳолӣ иттилоот дар бораи олудагии радиоактивӣ, химиявӣ, бактериологӣ ё дигар олудагӣ мебошад.

Соҳаи амали ин модда фаъолияти шахси мансабдор ва шахси гайримансабдор дар саноат, соҳаи илму техника ва дигар фаъолият, инчунин фаъолияти ҳарбӣ, амали фаъолият ва хусусияти гуногун дошта, ки дар он мумкин аст ҳолатҳое ба вучуд оянд, ки ба ҳаёт ва саломатии одамон ё муҳити зист хавфнок бошанд.

Мақсади ин модда – таъмини назорати иҷтимоӣ (чӣ аз ҷониби давлат ва чӣ ба таври гайрирасмӣ аз ҷониби аҳолӣ ба амал бароварда мешавад) барои фаъолияте, ки мумкин аст бо хусусияти худ ба ҳаёт ё саломатии одамон ё муҳити зист зарар расонад. Тартиб, ҳаҷм, вазифа ва ҷавобгарӣ пешниҳоди ҷунин маълумот, ки мумкин аст ба ҳаёт ва саломатӣ ё муҳити зист таҳдиҳи хавф кунад, аз тарафи қонун ва санадҳои меъёрий-хукуқӣ танзим карда мешавад. Онҳоро ба ду ғурӯҳ тақсим кардан мумкин аст: 1) санадҳое, ки масъалаи умумии маълумот ва иттилооти аҳолиро дар бар мегиранд; 2) санадҳое, ки қоидоҳои маҳсусро дар бораи пешниҳод, ҷамъ овардан ва паҳн кардани иттилоот оид ба ҳолатҳое, ки мумкин аст тибқи мазмуни ҳамин модда хавфнок бошанд, дар бар гиранд.

Тарафи объективии ҷиноят - ҳаракат ё бехаракатие, ки аз аҳолӣ ниҳон доштани иттилоот ё додани баръало иттилооти таҳрифшуда оид ба воқеаҳо, ҳолатҳо ва ҳодисаҳое, ки ба ҳаёт ё саломатии одамон ё муҳити зист хавфнок мебошад.

Ниҳон доштани иттилоот ё нарасонидани он иттилоот ба шахсоне, ки ба гирифтани он ҳукуқ доранд ё ба гирифтани ҷунин иттилоот зарурат доранд, ки он иттилоот тибқи меъёроҳои ҳукуқӣ ҳатмӣ мебошад ё барои таъсир расонидан ба воқеа, ҳолатҳо, ё ҳодисаҳое, ки ба ҳаёт ё саломатии одамон ё муҳити зист ҳатар оварданаш мумкин аст, зарур мебошад.

Додани баръало иттилооти таҳрифшуда, додани иттилооти нопурра ё бардуруғ, ки оид ба пешгӯиҳои расмӣ ва баҳодиҳии ҳолатҳо, воқеаҳо ё ҳодисаҳое, ки ба объектҳои ҳифзшавандада ҳатар меоранд, мебошад.

Тарафи субъективии ҷиноят – қасди бевосита мебошад, ки шаҳс бояд дарк кунад, ки ҳамчун вазифаи худ маълумотро таҳриф накарда, инчунин аҳаммияти маълумоти иттилошавандаро барои дар оянда таъсир расонидан ба рафти воқеаҳо ва оқибати онҳо, аз ҷумла барои пешгирий ва кам кардани зарар ба ҳаёт ва саломатии одамон ё муҳити зист, ҳабар дидад.

Субъекти ин ҷиноят шаҳсе мебошад, ки вазифадор аст аҳолиро бо ҷунин иттилоот таъмин намояд. Ба ҷунин шаҳсони мансабдор ё гайримансабдор, ки аз рӯйи хусусияти фаъолияташон бояд ҷунин маълумотро иттилоъ дидад.

Ҷиноят ҳангоми ниҳон доштан ё таҳриф кардани ҷунин иттилоот хотимаёфта ҳисоб мейбад.

Аломатхои вазнинкунданаи қисми дуюми моддаи 221 КЧ ҶТ аз инҳо иборат мебошад:

- а) аз беэҳтиётий боиси марги як ё зиёда шахсон шуда бошад;
- б) сабаби бемории оммавии одамон ё дигар оқибатҳои вазнин гардида бошад.

Категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи 221 КЧ ҶТ муқарраргардида начандон вазнин ва дар қисми 2 ин модда муқарраргардида, миёна эътироф мешаванд.

### **Наандешидани тадбир чихати рафъи оқибати олудагии экологӣ**

Наандешидани тадбир чихати рафъи оқибати олудагии экологӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 222 КЧ ҶТ муқаррар гардидааст: саркашӣ аз гузаронидани корҳо ё номатлуб анҷом додани тадбирҳои дезактивӣ ва барқарорсозӣ дар маҳалҳое, ки бо олудагии экологӣ фаро гирифта шудаанд, аз ҷониби шахсе, ки вазифадор шудааст ин тадбирҳоро андешад, агар он аз беэҳтиётий боиси марги як ё чанд шахсон, бемории оммавии одамон ё дигар оқибатҳои вазнин гардида бошад.

Объекти чиноят – бехатарии ҳолати санитарӣ-эпидемиологии аҳолӣ ҳамчун муносибати ҷамъиятии бо қонунгузории чинояти ҳифзшаванд.

Қоидаҳои санитарӣ-эпидемиологӣ дар сарчаашмаҳои гуно-гуни ҳукуқӣ ҷой доранд, ки муносибатҳоро дар соҳаи амнияти саломатӣ ва муҳити зисти одамон таъмин меқунанд. Яке аз ҷунин сарчаашмаҳои ҳукуқ Кодекси тандурустии ҶТ мебошад.

Тарафи объективии чиноят аз ҳаракат (бехаракатӣ), яъне саркашӣ кардан аз гузаронидани корҳо ё номатлуб анҷом додани тадбирҳои дезактивӣ ва барқарорсозӣ дар маҳалҳое, ки бо олудагии экологӣ фаро гирифта шудаанд.

Таркиби чиноят моддӣ буда, ҳангоми ба вучуд омадани яке аз оқибатҳои он хотимаёфта ба ҳисоб меравад.

Тарафи субъективии чиноятро гуноҳ дар шакли беэҳтиётий ташкил медиҳад.

Субъекти чиноят маҳсус мебошад: шахсе, ки андешидани тадбирҳо чихати рафъи оқибати олудагии экологӣ ба зимааш гузашта шудааст.

Категорияи чиноят – начандон вазнин.

## **Вайрон кардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми муносибат бо моддаҳо ва партовҳои аз нигоҳи экологӣ хавфнок**

Вайрон кардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми муносибат бо моддаҳо ва партовҳои аз нигоҳи экологӣ хавфнок ҳамчун чиноят дар моддаи 223 КҶ ҶТ мӯкаррар гардида, ин модда аз 3 қисм иборат мебошад: вайрон кардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми истеҳсол, интиқол, нигаҳдошт, гӯр кардан, истифода ё дигар муносибат бо моддаҳо ё партовҳои радиоактивӣ, бактериологӣ, химиявӣ, агар он ба расонидани зарари ҷиддӣ ба саломатии инсон ё муҳити зист таҳдид кунад.

Дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 223 КҶ ҶТ чунин ҳолатҳои вазнинкунанда ва маҳсусан вазнинкунанда мӯкаррар гардидаанд:

- қисми 2:

а) боиси олудагӣ, сироят ё заҳролудшавии муҳити табиати зист гашта бошад, ба саломатии инсон зараровар ва ё боиси саросар мурдани ҳайвонот гардида бошад;

б) дар минтақаҳои оғати экологӣ ё минтақаи вазъияти фавқулодай экологӣ содир шуда бошад.

- қисми 3: кирдори пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, ки аз беҳтиёти боиси бемориҳои оммавии инсон ё марги инсон гардида бошад.

Ин таркиби чиноят низ барои қонунгузории чиноятии ҶТ нав буда, таркиби умумии чиноятаҳои экологиро ташкил медиҳад, ки барои вайрон кардани қоидаҳои муносибат бо мавод ва партовҳои хатарнок (дар ҳамаи давраҳои он) ҷавобгарии чиноятиро пешбинӣ менамояд.

Иттилоотро дар бораи ҳачми ташаккул, истифода, безараргардонӣ ва ҷойгиркунни партовҳои заҳролуд дар ҶТ ва дар корхонаҳои соҳаҳои муҳталифи иқтисодиёт метавон дар шакли хисботдихии омории Агентии омори назди Ҳукумати ҶТ анҷом дод.

Таркиби умумии чиноят – таъмини тартиби мӯкарраргардидаи меъёрию ҳукуқии муомилоти мавод ва партовҳо, ки метавонанд ба муҳити зист зарари моҳиятан назоратнашаванда расонанд.

Мақсади 223 КҶ ҶТ аз он иборат мебошад, ки ба истеҳсоли навъҳои манъгардидаи партовҳо роҳ дода нашавад ва риояи қоидаҳои мӯкарраргардидаи муомилоти мавод ва партовҳои аз нигоҳи экологӣ хатарнок таъмин гардад.

Барои ин ду таркиби мустақили чинояти дорои оқибатҳои монанд (шабех) оварда мешавад: 1) истеҳсоли навъҳои манъгардидаи партовҳои хатарнок; 2) муомилот, яъне интиқол, гӯр кардан, нигаҳдошт, истифода ё тарзи дигари муносибат бо мавод ва партовҳои радиоактивӣ, бактериологӣ, химиявӣ. Ҳарду таркиби

чиноятын зикргардида дорой хамон як аломатхой бандубасткүй мебошанд.

Предмети ҳамин чиноят аз навъхой маньшудай партовхой хатарнок, инчунин маводу партовхой радиоактивий, бактериологий, химиявий иборат мебошад, ки муомилоти онҳо бо риояи қоидахой муқарраргардида анҷом дода мешавад.

Ба партовхой хатарнок мутобиқи Қонуни ҶТ «Дар бораи партовхой истеҳсолӣ ва истеъмолӣ» аз 10 майи соли 2002 ва Қонуни ҶТ «Дар бораи муомилот бо партовхой радиоактивий» аз 22 июли соли 2013 ҳамаи партовхой дорой маводи зарапорвар ва хусусияти хатарнок (захролудкунанда, аз нигоҳи таркиш хатарнок, аз нигоҳи сӯхтор хатарнок, дорой қобилияти баланди реаксионӣ) ё дорой барангезандай бемориҳои сироятӣ ё маводе, ки ба муҳити зист ва саломатии инсон дар алоҳидагӣ ё ҳангоми омехташавӣ бо дигар мавод хатари мустақим ё имконпазир доранд, доҳил карда мешаванд.

Мавод ва партовхой хатарнок ба захролудкунанда (захрдор), радиоактивий ва дигар намудҳо тақсим мешаванд.

Партовхой захролуд – ин маҳсулот, ашё ё навъи ашёи дорой маводи захролудкунанда (захрдор) мебошанд, ки дар ҷараёни истеҳсолот тоза (нобуд) кардани онҳо имконнозазир аст.

Таҳти мағхуми маводи захролудкунанда ҳамаи маводи органикӣ ва гайриорганикӣ химиявий, инчунин омехта ё маҳсулоте фахмида мешавад, ки дорой чунин мавод мебошад ва ҳангоми ҷазб ба организм ё алоқа бо он ё ҳангоми баровардан ба муҳити зист метавонад тавассути ҷараёни химиявий ё физикию химиявий ба ҳаёт ва саломатии инсон ва муҳити зист зарар оварад. Вобаста ба ҳатарнокӣ маводи химиявий ба ҷор дараҷа: бениҳоят хатарнок, ниҳоят хатарнок, хатарноки мұтадил ва камтар хатарнок тақсим мешавад.

Дар қонунгузории ҶТ маҷмӯи нишондиҳандаҳои муайян намудани таъсири зарапорари маводи захролудкунанда (химиявий) ҳангоми бандубости хатари онҳо танзим мегардад: концентратсияи ниҳоии иҷозатшаванда, захролудӣ (ЛД 50/ вояи марговар 50% - вояи миёнаи марговари концентратсияи маводро дар як миллиграмм махлули ба як килограмм вазни зинда таъсирикунанда инъикос менамояд, ки боиси фавти 50 фоизи ҳайвоноти таҳти таҷриба қарордошта мегардад), давомдорӣ (тағиیرнозазирӣ) дар муҳит ва наботот, ҳалшавӣ, бухоршавӣ, концентратсия дар вазни умумии партовҳо ва гайра. Ба гайр аз ин ҳангоми муқаррар намудани ҷанбаҳои объективии вайрон кардани қоидаҳои муносибат бо маводи химиявий нишондиҳандаҳои захролудкунандаи онҳо ба инобат гирифта мешавад (микдори маводи гузаронидашуда ё

чаббидашуда (абсорбиатсия) рохҳои ҷазб ба организм, навъ ва хусусияти заарар, муҳлати вакте, ки барои ошкор шудани иллат зарур аст, таъсири мутақобила (синергизм), яъне афзоиши қувваи захролудкунандай маводи ибтидоии химияйӣ ҳангоми таъсири мутақобила бо дигар мавод дар вакти афтодани (интиқоли) он ба муҳити атроф ва ғайра.

Мавод ва партовҳои бактериологӣ (биологӣ) ва қоидаҳои муносибат бо онҳо мутобики санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар якчанд самт танзим мегардад: фаъолият оид ба танзими биомасса, ба муҳити атроф интиқол додани организми зиндае, ки хоси он намебошад, фаъолияти корхонаю муассиса ва шаҳрвандон оид ба истифодаи захираҳои табий ва таъсир ба муҳити атроф (қоидаҳои экологӣ ва санитарӣ), фаъолият вобаста ба воридоту содироти растаниҳо, ҳайвонот, мавод ва партовҳои биологӣ.

Ба мағҳуми партови радиоактивӣ на танҳо мавод ва моддаҳои минбаъд истифодана шаванда, инчунин маҳсулот, таҷхизот, объектҳои пайдоиши биологӣ, ки дар онҳо таркиби нуклидҳо аз сатҳи муқаррарнамудаи санадҳои меъёрий баланд мебошанд, доҳил мегардад. Онҳо ҳангоми истиҳроҷ ва коркарди маъданҳои радиоактивӣ, тайёр кардани сӯзишвории атомӣ, дар ҷараёни истеҳсоли энергия дар нерӯгоҳҳои атомӣ, дар раванди истеҳсоли маводи силоҳи ядроӣ, дар ҷараёни истифода ва нобудсозии киштиҳои дорои таҷхизоти нақлиётни энергетикии ядроӣ, гузаронидани корҳои илмию тадқиқотӣ бо истифодаи моддаҳои радиоактивӣ ва маводи таҷзияшаванда (ба қисмҳо чудошаванда), ҳангоми истифодаи нуклидҳо дар соҳаи тиб, илм, техника, инчунин ҳангоми таркишҳои зеризамиинии ядроӣ ба миён меоянд.

Навъҳои манъшудаи партовҳои ҳатарнок партовҳое мебошанд, ки ба вучуд омадани онҳо дар ҳама ҳолат манъ аст, мисол моддаҳои захролудкунандай саҳттаъсир, ки дорои таъйиноти ҷангӣ мебошанд; истеҳсоли онҳо ҳангоми иҷрои ҷараёнҳои муҳталифи истеҳсолӣ ва технологӣ манъ аст. Истеҳсоли онҳо бе литсензияи (иҷозатномаи) даҳлдор дар ҳаҷме, ки аз андозаи муқарраргардида ёконцентратсияи муайян зиёд аст ё дар ҷойҳои муайян ё дар давраи муайян манъ аст.

Истеҳсоли навъҳои мамнӯи партовҳои ҳатарнок – ин ҷараёни технологӣ ё маҷмӯи ҷараёни технологие мебошад, ки ба таври қасбӣ, дар асоси доимӣ ё муваққатӣ, бо мақсадҳои қаблан муқарраргардида анҷом дода мешавад ва дар натиҷаи он навъҳои мамнӯи партовҳои ҳатарнок ба миён меоянд. Гузаронидани таҷрибাহои алоҳида, ки дар натиҷаи он навъҳои мамнӯи моддаҳои ҳатарноки фарӯӣ ба миён меоянд ва барои ҳамин таҷриба (таҷри-

бахо) партов мебошанд, навъхой мамнӯи партовҳои истеҳсолии хатарнок ба ҳисоб намераванд.

Тарафи объективии ин таркиби чиноят инҳоро дар бар мегирад:

- а) кирдор дар шакли ҳаракат ё бехаракатӣ;
- б) оқибат;
- в) робитаи сабабӣ байни кирдор ва оқибат.

Тарафи объективии чиноят истеҳсоли навъҳои мамнӯи партовҳои хатарноки пешбининамудаи қисми 1 моддаи 223 КҶ ҶТ истеҳсоли онҳо, фарорасии оқибат (ба миён омадани таҳдиҳои зарари моҳиятӣ хатарнок ба саломатии инсон ва муҳити атроф) ва мавҷудияти алоқаи сабабӣ байни истеҳсоли партовҳои хатарнок ва ба миён омадани таҳдидро дар бар мегирад. Мутаносибан чунин таркиби чиноят ба гайр аз расонидани зарар ба муҳити табиӣ боиси расонидани зарар ба ҳаёт ва саломатии инсон мегардад. Ҳамзамон зарар ба саломатии инсон метавонад мустақиман бо ҳамин таркиби чиноят расонида шавад. Яъне, мутобики ҳамин модда зараре, ки ба муҳити атроф расонида шудааст, метавонад боиси расонидани зарар ба саломатии инсон нагардад.

Таркиби чиноят дар қисми 1 моддаи 223 КҶ ҶТ муқарраргардида расмӣ мебошад. Чиноят аз лаҳзаи вайрон кардани қоидаҳои муносибат бо моддаҳо ва партовҳои аз нигоҳи экологӣ хатарнок, ки барои расонидани зарари ҷиддӣ ба саломатии инсон ё муҳити атроф таҳдид мекунад, хотимаёфта эътироф мегардад.

Қонун се гурӯҳи оқибатҳои чунин навъи чиноятро пешбинӣ менамояд: 1) дар таркиби умумӣ- таҳдиҳои расонидани зарари назаррас ва муҳити зист; 2) дар таркиби вазнинкунанда - ифлосшавӣ, сироят ва заҳролудшавии муҳити зист расонидани зарар ба саломатии инсон ё маҳви саросарии ҳайвонот; 3) инчунин аз беэҳтиёти боиси фавти инсон гардидан ё бемории оммавии одамон.

Мӯҳтавои таҳдид эҳтимоли расонидани зарари ҷиддӣ ба саломатии инсон мебошад, ки таҳти он ҳеч набошад расонидани зарари барои ҳаёт ва саломатӣ хатарнок ё дигар оқибатҳои пешбининамудаи қисми 1 моддаи 110 КҶ ҶТ ё имконияти расонидани зарари назаррас ба муҳити зист, ки ҳангоми он бад гардидани сифати муҳити атроф ва ҳолати объектҳои табиӣ вобаста ба заҳролудшавӣ, сироят ё ифлосшавӣ ба муҳоҳида мерасад ё бад гардидани шароитҳои экологиии фаъолияти ҳаётии инсон ё бемориҳои оммавӣ ва талафи ҳайвонот фаҳмида мешавад.

Робитаҳои сабабӣ байни истеҳсоли навъҳои мамнӯи партовҳои хатарнок ва рух додани таҳдиҳои фарорасии зарари назаррас ба саломатии одамон ва муҳити атроф ҳатмӣ мебошад. Ҳамзамон таҳдид на аз сабаби истифодай онҳо ё вайрон кардани қо-

идаҳои муносибат бо онҳо, балки маҳз дар натиҷаи истеҳсоли навъҳои мамнӯи партовҳои хатарнок ё таҳти таъсири омилҳои дигар ба миён меояд.

Таркиби чинояти марбут ба истеҳсоли навъҳои мамнӯи партовҳои хатарнок, ки қисми 2 моддаи 223 пешбинӣ намудааст, дар муқоиса ба таркиби асосӣ инчунин иҷроӣ амалро ҷиҳати истеҳсоли навъҳои мамнӯи партовҳои хатарнок дар минтақаҳои оғати экологӣ ё дар минтақаҳои ҳолатҳои фавқулодаи экологӣ, инчунин дар натиҷаи чунин амал расонидани зарар ба саломатии инсон ё фавти саросарии ҳайвонотро дар бар мегирад.

Минтақаҳои ҳолатҳои фавқулодаи экологӣ қитъаҳои ҳудуди ҶТ эълон мегардад, ки дар он дар натиҷаи фаъолияти ҳочагидорӣ ё дигар навъи фаъолияти тағйироти устувори манғфӣ дар муҳити атроф ба миён меоянд ва он ба саломатии аҳолӣ ҳолати табиии системаи экологӣ, фонди генетикии наботот ва ҳайвонот таҳдид мекунад.

Минтақаҳои оғати экологӣ қитъаҳои ҳудуди ҶТ эълон мегардад, ки дар натиҷаи фаъолияти ҳочагидорӣ ё дигар навъи фаъолияти тағйироти амиқи барқарорнашавандай муҳити атроф ба миён омада, дар натиҷа ниҳоят бад гардиданни саломатии аҳолӣ, вайрон шудани тавозуни табииӣ, ҳаробии низомҳои табиии экологӣ, дигрататсияи олами наботот ва ҳайвонот ба мушоҳида мерасад.

Қонунгузории хифзи захираҳои табииӣ инчунин дар ҳачми умумӣ мақоми минтақаҳои маҳсусро муқаррар менамояд. Ҳамин тавр, мутобики Кодекси оби ҶТ, минтақаҳои ҳолатҳои фавқулодаи экологӣ ва оғатҳои экологӣ метавонанд иншооти об, як қисми онҳо ва майдонҳои захираи об эълон гарданд, ки дар онҳо дар натиҷаи фаъолияти ҳочагидорӣ ё равандҳои табииӣ тағйирот ба миён омада, ба саломатии одамон, олами наботот ва ҳайвонот, ҳолати муҳити атроф таҳдид менамояд.

Таркиби чинояти пешбининамудаи қисми 3 моддаи 223 фарорасии оқибатҳоро дар шакли фавти инсон ё бемории оммавии одамон имконпазир мешуморад.

Таҳти мағҳуми бемории оммавии одамон ҳамзамон мубталои беморӣ гардиданни ду шаҳс ё зиёда аз он дар назар дошта шудааст, ки мутобики ҳамон як амали вобаста ба истеҳсоли навъҳои мамнӯи партовҳои хатарнок рӯх додааст.

Қонунгузории амалкунандай экологӣ дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии муҳталиф доираи васеи қоидаҳои муносибат бо мавод ва партовҳои радиоактивӣ, бактериологӣ ва химиявиро дар бар мегирад.

Ҳамин тавр дар Кодекси тандурустии ҶТ талаботи санитарию өпидемиологӣ нисбати ҷамъоварӣ, истифода, безарарагардонӣ, ин-

тикол, нигахдошт ва гүр кардани партовҳои истеҳсолӣ ва истеъмолӣ муайян гардидааст, ки бояд мутобики қоидаҳои санитарӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ анҷом дода шаванд.

Тартиб, шарт ва усули чамъоварӣ, истифода, безарааргардонӣ, интиқол, нигахдошт ва гүр кардани партовҳои истеҳсолӣ ва истеъмолӣ аз ҷониби мақомоти ҳокимияти ҳудидораи маҳаллӣ ҳангоми мавҷудияти ҳулосаи санитарию эпидемиологӣ оид ба мутобикиати тартиб, шарт ва усули санитарӣ мӯқаррар карда мешавад. Партовҳои истеҳсолӣ ва истеъмолӣ, ки ҳангоми назорати радиационӣ баланд гардидани сатҳи мӯқарраргардидаи қоидаҳои санитарии манзари радиационӣ ба мушоҳида мерасад, бояд мутобики қонунгузории ҶТ дар соҳаи таъмини амнияти радиационӣ таҳти истифода, безарааргардонӣ, нигахдошт ва гүр кардан қарор гирад.

Нисбат ба ҳамаи моддаҳои эҳтимолан хатарноки химиявӣ, биологӣ ва пайдоиши табииӣ, ки дар ҳудуди ҶТ истеҳсол ё аз ҳориҷа барои истифода дар ҳочагии ҳалқ ва соҳаи майшӣ ҳаридорӣ мешавад, бояд ба қайд гирифта шуда, тартиби маҳсуси муносибат бо онҳо сурат гирад. Барои воситаҳои химиявӣ ва биологии ҳифзи растаний, танзимкунандагони рушди набототи кишоварзӣ, ҷангалзорҳо, доруҳои фармасевтӣ, маводе, ки ба қабати озон таъсири вайронкунанда мерасонанд, қоидаҳои маҳсус пешбинӣ шудааст.

Фаъолият оид ба муносибат бо партовҳои хатарнок бояд лitsензия карда шавад. Шарти ҳатмии лitsензиякунонии фаъолият оид ба муносибат бо партовҳои хатарнок аз риояи талаботи ҳифзи саломатии инсон ва муҳити зист иборат мебошад.

Тартиби лitsензиякунонии муносибат бо партовҳои хатарнок аз ҷониби Ҳукумати ҶТ муайян гардидааст.

Партовҳои хатарнок вобаста ба таъсири зараровари онҳо ба муҳити зист ва саломатии инсон ва мутобики омилҳо, ки мақоми маҳсуси ваколатдори ҳокимияти иҷроия дар соҳаи муносибат бо партовҳо бо салоҳияти ҳуд муайян кардааст, ба дараҷаҳои хатарнок чудо карда шудаанд.

Барои партовҳои хатарнок бояд шиноснома таҳия гардад. Шиносномаи партовҳои хатарнок дар асоси маълумот оид ба таркиб ва ҳусусияти партовҳои хатарнок, баҳодиҳии дараҷаи хатарнокии онҳо таҳия карда мешавад. Тартиби чунин шиносномадиҳиро Ҳукумати ҶТ муайян мекунад:

- мавҷудияти шиносномаи партовҳои хатарнок;
- мавҷудияти таҷҳизоти маҳсус ва воситаҳои нақлиёти дорои аломатҳои маҳсус;
- риояи талаботи бехатарӣ нисбати интиқоли партовҳои хатарнок дар воситаҳои нақлиёт;

- мавчуд будани хүччатхой интиқол ва супоридани партовҳои хатарнок, бо зикри микдори партовҳои хатарноки интиқолшаванда, мақсад ва маҳали таъйинот барои интиқоли онҳо.

Қонунгузории экологии ҶТ тартиби чамъоварии партовҳо (дур андохтани онҳо аз маҳали ташкилёбӣ ва ҷамъоварӣ бо мақсади истифодаи минбаъдаи ё гӯр карданӣ он); безарарагардонии партовҳо (чудо кардан аз омехтаҳои зараровар); утилизатсияи партовҳо (безарарагардонии онҳо, ки ҳангоми он ҳамзамон маҳсулоти барои истеҳсолоти минбаъда зараровар чудо карда мешавад); ба анбор гузоштан (муваққатан ҷойгиркунии партов); гӯр кардан (ба таври доимӣ ҷойгиронӣ дар контейнерҳои маҳсус, маҳалҳои маҳсус таҷхизонидашуда); интиқол (ҷойгиронии партовҳо аз ҷои ҷамъоварӣ, истеҳсол ва ба анборгузорӣ дар маҳали минбаъд нигоҳ доштани онҳо, коркард ё гӯр карданӣ партовҳо); гӯр карданӣ партовҳо (нигоҳ доштани партовҳо дар анборҳои маҳсус бо мақсади пешгирии афтодани маводи хатарнок ба муҳити зист) ва гайтаро муайян мекунад.

Оқибатҳои чиноят, ки аз вайрон карданӣ қоидаҳои муносибат бо маводи радиоактивӣ, химиявӣ ва бактериологӣ, инчунин партовҳо иборат аст, ҳамон оқибатҳоест, ки ҳангоми истеҳсоли навъҳои мамнӯи партовҳо пешбинӣ шудааст.

Тарафи субъективии ин чиноятро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад.

Тарафии субъективии чиноят, ки қисми 3 моддаи 223 КҔ ҟТ пешбинӣ намудааст, бо ду шакли гуноҳ содир карда мешавад: қасд нисбат ба вайрон карданӣ қоидаҳои зикргардида ва беэҳтиётӣ нисбат ба оқибат дар намуди бемориҳои оммавии инсон ё марги инсон.

Субъекти ин чиноят маҳсус эътироф мешавад: шахси воқеии мукаллафе эътироф мешавад, ки ба синни 16 расида, вазифадор аст қоидаҳои муносибат бо мавод ва партовҳоро, ки ба муҳити зист ҳатари имконпазир доранд, риоя қунад.

Категорияи чинояти дар моддаи 223 КҔ ҟТ муқарраргардида: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна; қисми 3 вазнин.

### **Вайрон карданӣ қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми муносибат бо омилҳои микробиологӣ ё дигар омилҳои биологӣ ё токсинҳо (моддаҳои заҳрнок)**

Вайрон карданӣ қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми муносибат бо омилҳои микробиологӣ ё дигар омилҳои биологӣ ё токсинҳо (моддаҳои заҳрнок) ҳамчун чиноят дар моддаи 224 КҔ ҟТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм иборат мебошад. Дар диспозитсияи ин

модда аломатҳои чинояти зикргардида ифода гардидаанд: вайрон кардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми муносибат бо омилҳои микробиологӣ ё дигар омилҳои биологӣ ё токсинҳо, агар он аз беэҳтиётӣ ба саломатии одамон зарар расонида, боиси паҳн гардидани эпидемия (касалиҳои сирояткунанда) ё эпизоотия (муромурии хайвонот) ё дигар оқибатҳои вазнин гардида бошад.

Объекти бевоситай чиноят муносибатҳои ҷамъиятӣ оид ба ҳифзи муҳити зист ва таъмини амнияти экологии аҳолӣ мебошад. Предмети чиноят муҳити зист дар маҷмӯи унсурҳои таркибии он мебошад.

Тарафи объективии чиноят бо вайрон кардани (ҳаракат ё беҳаракати) қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми муомила бо моддаҳои микробиологӣ ё дигар моддаҳои биологӣ ё токсинҳо тавсиф карда мешавад. Дар бораи қоидаҳои бехатарии кор бо агентҳои биологӣ ва токсинҳо муқаррароти маҳсус вуҷуд надорад. Агенти микробиологӣ ҳамчун микроорганизм, вирус, моддаҳои бактеријавӣ фаҳмида мешавад. Дигар агентҳои биологӣ метавонанд, масалан, ҳама гуна моддаҳои сироятӣ ё интиқолдиҳандай онро дар барги гиранд, ки метавонанд боиси марг, беморӣ ё дигар функсияи биологии бадани инсон, хайвонот, растанӣ ва дигар организмҳои зинда, инчунинаи зарар ба гизо, об, таҷхизот, ҳама гуна тағиироти моддӣ ё заарноки муҳити зист бошанд. Истилоҳи "токсин" ба ҳама гуна моддаҳои заҳролуд, ки аз ҷониби организми зинда чудо карда мешавад, новобаста аз пайдоиш ва усули истеҳсол, ишора мекунад. Токсинҳо функсияҳои организми зиндаро бозмедоранд. Онҳо метавонанд аз пайдоиш бактеријавӣ, растанӣ ё хайвонот бошанд. Аз ҳама маъмул ва омӯҳташуда токсинҳои бактеријавӣ мебошанд, ки ба экзотоксинҳо (бактеријаҳо ҳангоми фаъолияти ҳаёташон чудо мешаванд) ва эндотоксинҳо (пас аз марғи бактеријаҳо ҳориҷ мешаванд, маҳсулоти мубодилаи моддаҳо мебошанд) тақсим мешаванд. Қоидаҳои бехатарӣ ба коркарди микробиологӣ ё дигар агентҳои биологӣ ё токсинҳо даҳл доранд. Табобат дар доираи меъёри баррасишаванда ҳама гуна намуди фаъолиятро дорад, ки ба ташаккул, нигоҳ доштан, истифода, интиқол, нобуд кардани ин агентҳои биологӣ ё токсинҳо алоқаманд мебошад. Дар қонун оқибатҳои чиноят расонидани зарар ба саломатии инсон, паҳншавии эпидемияҳо ва эпизоотияҳо ё дигар оқибатҳои вазнинро номбар мекунанд. Зарар ба саломатӣ дар расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатӣ ба ҳадди ақал ба як шахс ифода карда мешавад. Эпизоотияҳо ҳодисаҳои сироятёбӣ ва бемориҳои оммавии хайвонот мебошанд. Мағҳуми «дигар оқибатҳои вазнин» ба ҳамон чизест, ки дар моддаи мазкур баррасӣ шудааст.

Байни вайрон кардани қоидаҳо ва оқибатҳо бояд алоқаи сабабӣ муқаррар карда шавад. Ҷиноят аз лаҳзаи ба вучуд омадани оқибатҳои зикршуда анҷомёфта ҳисоб карда мешавад.

Тарафи субъективи ин ҷиноятро гуноҳ дар шакли беэҳтётӣ ташкил медиҳад.

Субъекти ҷиноят – маҳсус: шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида, ки дар ихтиёраш моддаҳои биологӣ ё моддаҳои заҳрнок мавҷуд аст, вазифадор аст қоидаҳои муомилоти онҳоро риоя намояд. Одатан, инҳо шахсоне мебошанд, ки маводи зикршударо тибқи вазифаҳои касбии худ истифода мебаранд ё аз рӯйи ҳусусияти кори худ ба онҳо дастрасӣ доранд.

Агар дар натиҷаи содир намудани кирдори дар қисми 1 моддаи 224 КҔ ҔТ муқарраргардида, аз беэҳтиёти боиси марги инсон гардида бошад, пас ҷавобгарии ҷиноятӣ бо қисми 2 моддаи мазкур фаро мерасад.

Категорияи ҷиноят, ки дар қисми 1 ва 2 моддаи 224 КҔ ҔТ муқаррар гардидааст, начандон вазнин эътироф мешавад.

### **Вайрон кардани қоидаҳои байторӣ (ветеринарӣ) ва қоидаҳои барои мубориза ба муқобили қасалӣ ва ҳашароти заرارрасони растани муқарраршуда**

Вайрон кардани қоидаҳои байторӣ (ветеринарӣ) ва қоидаҳои барои мубориза ба муқобили қасалӣ ва ҳашароти заرارрасони растани муқарраршуда ҳамчун ҷиноят дар моддаи 225 КҔ ҔТ пешбинӣ гардидааст. Аломатҳои ин ҷиноят дар моддаи зикргардида ифода ёфтаанд: вайрон кардани қоидаҳои байторӣ, ки аз беэҳтиёти боиси паҳн гардидани эпидемия (қасалиҳои сирояткунанда), эпизоотия (муромурии ҳайвонот) ё дигар оқибатҳои вазнин шудааст.

Мақсади моддаи 255 КҔ ҔТ аз таъмини амнияти санитарию эпидемиологии, байторӣ ва фитосанитарии аҳолӣ, яъне ба ибораи дигар риояи гурӯҳи қоидаҳои аз рӯйи предмет ва мӯҳтаво мухталифи танзимкунандаи байторӣ, инчунин мубориза бо қасалиҳои заرارрасонҳои растаниҳо иборат аст.

Объекти бевоситаи ҷиноят аз муносабати ҷамъиятие иборат аст, ки ҳифзи олами ҳайвонот ва наботот, инчунин муносабатҳои амнияти экологиро аз қасалиҳои хатарнок танзим менамояд.

Ҳавғонкии ҷамъиятий аз маҳдуд соҳтани манфиатҳои ҳифзи табиат ва экологии аҳолӣ иборат мебошад.

Предмети ҷиноят аз вайронкуни қоидаҳои байтории дар қисми 1 моддаи 225 КҔ ҔТ ифодагардида аз саломатии ҳайвоноти

хонагӣ ва ваҳшӣ иборат мебошад, ки тибқи қоидаҳои байторӣ хифз карда мешаванд.

Қоидаҳои байторӣ – қоидаҳое мебошанд, ки бо мақсади мубориза бо эпизоотия, касалиҳои оммавӣ ё касалиҳои алоҳидаи ҳайвоноти хонагӣ, инчунин тибқи тартиби муқарраргардида аз муҳити зисти ҳайвоноти ваҳшӣ гирифташуда, қоидаҳои гузаронидани ҷорабинҳои байторию санитарӣ, муолиҷавӣ, байторию пешгирикунанда, қоидаҳои карантинӣ, қоидаҳои аз байн бурдани манбаъҳои касалӣ ва ғайра муқаррар гардиданд.

Чумхурии Тоҷикистон иштирокчии созишномаҳои байналмилаӣ мебошад, ки тартиби воридот ва содироти ҳайвонот, растаниҳо, тухмӣ ва ғайтаро муқаррар менамояд. Ҳамин тавр 20 феврали соли 1935 дар Женева Конвенсияи байналмилаӣ оид ба мубориза алайҳи касалиҳои ҳайвонот, Конвенсияи байналмилаӣ оид ба воридот ва содироти маҳсулоти чорво (ба истиснои гӯшт, фабрикатҳои гӯшт, маҳсулоти тозаи ҳайвонот, шир ва дигар маҳсулоти ширӣ), Конвенсияи байналмилаӣ оид ба транзити ҳайвонот, гӯшт ва дигар маҳсулоти чорводорӣ ба имзо расидааст.

Тарафи объективии чинояти пешбининамудаи қисми 1 моддаи 225 КҶ ҔТ бо аломатҳои зерин тавсиф мегардад:

а) вайрон кардани қоидаҳои байторӣ;

б) оқибатҳо дар шакли эпизоотия ё дигар оқибатҳои вазнин;

в) алоқаи сабабӣ байни вайрон кардани қоидаҳо ва оқибатҳои фарорасида.

Ба сифати оқибати ҳамин чиноят эпидемия (касалиҳои сирояткунанда), эпизоотия (муромурии ҳайвонот) ё дигар оқибатҳои вазнин, мисол, талафи саросарии ҳайвоноти хонагӣ, ки таҳти аломати эпизоотия қарор намегиранд, паҳншавии касалӣ байни ҳайвоноти ваҳшии ҳамин минтаقا ва талафи онҳо, интиқоли касалиҳои барои ҳайвонот ва одамон умумӣ ҳатто ба як инсон ва ғайра зикр мегардад.

Тарафи субъективи чинояти пешбининамудаи қисми 1 ва 2 моддаи 225 КҶ ҔТ-ро гуноҳ дар шакли беэҳтиётӣ ташкил медиҳад.

Субъекти ин чиноят шахси воқеии мукаллафе мебошад, ки ба синни 16 расидааст.

Тарафи объективии чинояти пешбининамудаи қисми 2 моддаи 225 КҶ ҔТ чунин тавсиф мегардад:

а) вайрон кардани қоидаҳое, ки барои мубориза алайҳи касалиҳо ё зараррасонҳои растаниҳо муқаррар гардидааст;

б) оқибатҳо дар шакли оқибатҳои вазнин, аз ҷумла эпифитотия (касалиҳои сироятии растаниҳо), ки минтақаҳои алоҳида, худуди кишвар ё як чанд кишварро фаро гирифтааст;

в) робитай сабабй байни вайрон кардани қоидаҳо ва оқибатҳои фарорасида.

Вайрон кардани қоидаҳои барои мубориза алайҳи касалиҳо ва зараррасонҳои растаниҳо муқарраргардида дар асоси амале, ки мутобики қоидаҳои даҳлдор мустақиман манъ гардидаанд, анҷом дода мешавад (мисол, ба ҳудуди ҶТ ворид намудани ғаллаи тухмӣ, ки заҳролуд шудааст, картошкай дорои фитофтороз, дастури шахси мансабдор дар ҳусуси кишти тухмиҳои заҳролудшуда ва гайра), инчунин беамалӣ, ҳангоме, ки шахси гунахгор дастури қоидаҳои даҳлдори фаъолиятро иҷро намекунад, мисол ҷораҳои зарурии агротехникиро намегузаронад, ҷиҳати мубориза алайҳи зараррасонҳои ҷангал, маҳдудсозии қитъаҳои ҳудуд, ки бо ангезандагони касалиҳои растаний ва гайра заҳролуд шудаанд, ҷорабиниҳо намеандешанд.

Тарафи субъективи ҷинояти пешбининамудаи қисми 1 ва 2 моддаи 225 КҔ ҶТ-ро ғуноҳ дар шакли беэҳтиёти ташкил медиҳад.

Субъекти ҷинояти қисми 2 моддаи 225 КҔ ҶТ шахси воқеии мукаллафе мебошад, ки ба синни 16 расидааст ва ба зиммаи ў мутобики меъёрҳои маҳсус ё санадҳои ҳуқуқии татбиқшаванда риоя ва назорати риояи қоидаҳои мубориза муқобили зараррасонҳо ва касалиҳои растаний гузошта шудааст, инчунин шаҳрвандоне, ки ба истехсолоти қишоварзӣ ва боғпарварӣ машғуланд ва гайра.

Оқибатҳои вазнин дар ҳолати мазкур ба гайр аз паҳншавии эпифитотия, инчунин аз расонидани зарар ба саломатии инсон, қасалии ҳайвонот, нобудшавии қитъаҳои ҷангал, аз кишти бароварданни заминҳои қишоварзӣ, ки дар онҳо боғпарварӣ ва растанипарварӣ сурат мегирад, иборат мебошад.

Таркиби ҷиноят моддӣ мебошад.

Категорияҳои ҷинояте, ки дар қисми 1 ва 2 моддаи 225 КҔ ҶТ муқаррар гардидаанд, начандон вазнин эътироф мешаванд.

### **§ 3. Ҕиноятаҳои экологии маҳсус, ки ба континентҳои табиии алоҳидаи табиат (ҳайвоноту наботот) таҷовуз мекунанд**

#### **Ифлос кардани об**

Ифлос кардани об ҳамчун ҷиноят дар моддаи 226 КҔ ҶТ муқаррар гардида, он аз 3 қисм иборат мебошад. Аломатҳои ҷиноятии ифлос кардани об дар диспозитсияи моддаи 226 КҔ ҶТ муқаррар гардидаанд; ифлос ё олуда кардани обҳои рӯйизамини ё зеризамини, манбаъҳои оби нӯшиданӣ, мунтазам кам кардани заҳираҳои об ё бад кардани сифати он ё шакли дигари тағирии ҳуусисиятҳои табиии он, агар чунин кирдор дар давоми соли баъд аз

татбики ҹазои маъмурӣ содир шуда бошад. Аз матни диспозитсияи моддаи 226 КҶ ҶТ бар меояд, ки дорои преюдитсияи маъмурӣ мебошад.

Ҳамин модда барои қонунгузории чиноятин ҶТ нав намебошад ва таҳрири моҳиятан тафийирёфтаи дигар қонуни ҶТ, ки то ин вақт амал мекард, дар бар мегирад.

Сохтори ин модда ниҳоят мураккаб мебошад. Дар модда як таркиби оддии чиноят барои ифлос қардани об муқаррар гардидааст, ки вобаста ба фарорасии оқибатҳо ва ҳолати содир намудани чиноят (маҳал) чудо карда мешавад.

Талаботи зиёди муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии хукуқӣ нисбат ба ҳифзи иншооти обӣ аз он сабаб ба миён омадаанд, ки барои фаъолияти ҳаётин инсон ниҳоят мухим буда, пахншавии таъсири ифлосшавӣ ба дигар объектҳои мухити зист, мисол ба олами ҳайвонот, ҷангалзор, замин, қаъри замин зиёд аст, инчунин аз сабаби мушкилии барҳамдиҳии оқибатҳои кирдорҳои чиноятӣ корҳои барқарорсозӣ ниҳоят гарон ҳоҳанд буд.

Қоидаҳои ҳифзи об дар аксари қонунгузориҳо ва дигар санадҳои меъёрии хукуқӣ дар бар гирифта шудааст. Мисол дар Кодекси об қоидаҳои ҳифзи об аз ифлосшавӣ, қоидаҳои танзимкунандаи таъйинот, муайян намудан ва ситонидани пардоҳт ва муайянкунандаи меъёри партови маводи ифлоскунанда ва ҷойгиркӯни партовҳо дар меъёрҳои мухиталифи санитарию эпидемиологӣ ва ғайра мавҷуданд.

Предмети ҳамин чиноят – аз обҳои зеризаминӣ ва рӯйизаминӣ, инчунин манбаъҳои бо оби нӯшоки таъминкунанда иборат мебошад.

Обҳои рӯйизамини мутобики Кодекси оби ҶТ обҳое ба ҳисоб мераванд, ки ба таври доимӣ ё мувакқатӣ дар иншооти рӯйизамини об мебошанд ва дар онҳо ҷамъшавии доимӣ ё мувакқатии об дар рӯйи замин дар шакли манзари он ҷой гирифта, дорои ҳудуд ҳаҷм ва шакли низоми обӣ мебошад. Объектҳои обҳои рӯйзамини аз обҳои рӯйзаминӣ, қаър ва соҳилҳо иборат аст.

Ба обҳои зеризаминӣ аз ҷумла оби маъданӣ, ки дар иншооти зеризамини обӣ мавҷуданд, марбут мебошанд. Мутобики Кодекси оби ҶТ иншооти обҳои зеризаминӣ маҷмӯӣ обҳои вобаста ба алоқаи гидравликӣ дар маъданҳои кӯҳӣ, ки дорои сарҳад, ҳаҷм ва нақши муайяни низоми обӣ мебошанд, эътироф мегарданд. Навъҳои мухталифи объектҳои зеризамини обӣ ҷудо карда шуданд: обҳое, ки дар тарқишҳо ва ҷойҳои холигии маъданҳои кӯҳӣ ҷойгир буда, ба ҳам алоқаи гидравликӣ доранд; ҳавзаи обҳои зеризаминӣ – маҷмӯӣ горизонҳои обдоре, ки дар қаъри замин мавҷуданд, конҳои обҳои

зеризаминӣ – як қисми горизонти обдоре, ки дар доираи он барои кашида гирифтани обҳои зерзаминӣ шароити мусоид мавҷуд аст; фаввораи табиии обҳои зеризаминӣ – баромадани обҳои зеризаминӣ ба хушкӣ ё ба зери об.

Манбаъҳои таъминкунандай оби нӯшокӣ - ин объектҳои рӯйизаминӣ ё зеризамини обӣ мебошанд, ки аз ифлосшавӣ муҳофизат шуданд ва метавонанд ҳамчун оби нӯшокӣ истифода бурда шаванд. Барои эҳтиёҷоти зикргардида қобили истифода будани обҳои рӯйизаминӣ ё зеризаминиро мақоми давлатии санитарию эпидемиологӣ муайян мекунад.

Тарафи объективии ҳамин чиноятро муайян мекунад:

а) кирдore, ки аз ифлос кардани оби нӯшокӣ, кам кардани обҳои рӯйизаминӣ ё зеризаминӣ, манбаъҳои таъминот бо оби нӯшокӣ ё дигар навъи тағиیر додани хосиятҳои табиии он иборат аст;

б) оқибатҳои чиноят – расонидани зарари моҳиятан назаррас ба олами ҳайвонот ва наботот, захираҳои моҳӣ, ҳочагии ҷангал ё қишоварзӣ;

в) робитаи сабабӣ байни кирдор ва оқибатҳои фарорасида.

Муҳтавои кирдore, ки тарафи объективии ҳамин чиноятро ташкил медиҳад, дар Кодекси оби ҶТ муайян гардидааст.

Таҳти мағҳуми ифлосшавии иншооти об партов ба манбаи об ё ба тарзи дигар ба он ҳамроҳ намудани маводи зарarovар дар назар дошта шудааст, ки сифати обҳои рӯйизаминӣ ё зеризаминиро бад карда, истифодаи онро маҳдуд месозад ё ба ҳолати қаъри об ё соҳилҳои объектҳои об таъсири манғӣ мерасонад.

Таҳти мағҳуми олудашавии об ба манбаъҳо партов кардан ё ба тарзи дигар ба он ҷорӣ шудани предметҳо ё зарраҳои ҳалношуда фаҳмида мешавад, ки он ҳолати объекти обро бад меғардонад ё истифодаи объектҳои обро мушкил месозад.

Таҳти мағҳуми камшавии об - ба таври усуствор камшавии заҳираҳои об ва бад гардидани сифати обҳои зеризаминӣ ва рӯйизаминӣ фаҳмида мешавад.

Таҳти мағҳуми ба таври дигар тағиирёбии хосияти табиии обҳои рӯйизаминӣ, зеризаминӣ ва манбаъҳои таъмини оби нӯшокӣ ҳама гуна тағиироти хосияти биологӣ, физикӣ ё химиявӣ фаҳмида мешавад. Ин метавонад натиҷаи мустақим дар объекти об ё дар наздикиҳои он гузаронидани корҳои муҳталиф (таркиш, корҳои соҳтмон ва ғайра) бошад.

Тарафи субъективии чиноят бо қасди бавосита тавсиф мейбад. Шаҳс кирдори зиддиҳуқуқии содирнамудаашро, ки манъҳои мукаррарнамудаи қонунгузории чиноятӣ ё дигар қонунҳоро вобаста ба ифлос намудани об ё манъҳоро вобаста ба зиёд намудани

ҳачми партов ба об ё манъро нисбат ба таркиби сифатии маводу маҳсулоти партовшаванда дарк мекунад ба фарорасии оқибатҳои зикргардида роҳ медиҳад ё нисбат ба онҳо беътиноёна муносибат менамояд. Нисбати оқибати дар шакли фаро расидани фавти инсон беътийт пешбинӣ шудааст.

Субъекти ҳамин ҷиноят метавонад ҳама гуна шахси қобили амал бошад, ки ба синни 16 расидааст.

Категорияи ҷиноят – мутобики қисми 1 моддаи 226 КҶ ҶТ наҷандон вазнин, мутобики қисми 2 моддаи 226 КҶ ҶТ дараҷаи миёна ва мутобики қисми 3 моддаи 226 КҶ ҶТ ҷинояти вазнин мебошад.

Дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 226 КҶ ҶТ чунин ҳолатҳои вазнинкунанда ва маҳсусан вазнинкунандай ифлос кардани он муқаррар гардидаанд:

- қисми 2:

а) боиси расондани зарари ҷиддӣ ба олами ҳайвонот ё наботт, захираҳои моҳӣ, хочагии ҷангал ё соҳаи қишоварзӣ, гардида бошад;

б) бо сабаби беътийт ба саломатии одамон зарар расонида бошад;

в) боиси муромурии саросари ҳайвонот гашта бошад;

г) дар минтақаҳои мамнӯъгоҳи давлатӣ ё парваришгоҳ ё дар минтақаи оғати экологӣ ё вазъияти фавқулодаи экологӣ содир шуда бошад.

- қисми 3: кирдори пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, ки аз беътийт боиси марги инсон шудааст.

Анҷозаи зарар, ки ба захираҳои моҳӣ ва дигар захираҳои биологии обӣ дар натиҷаи вайрон кардани қонунгузорӣ оид ба захираҳои моҳӣ ҳангоми истифода, соҳтмон, азнавсозӣ ва васеъ карданни корхона, иншоот ва дигар объектҳо, инчунин гузаронидани корҳои мухталиф дар обанборҳои хочагии моҳидорӣ ва қисматҳои наздиҳои расонида мешавад, бо методикаи маҳсус, ки қонун муайян кардааст, муқаррар карда мешавад.

Барои таркиби асосии ҳамин ҷиноят моддаи 226 КҶ ба сифати оқибат инҷунин расонидани зарари назаррас ба хочагии ҷангал ё қишоварзӣ зикр мегардад. Он метавонад дар касалӣ ё нобудшавии зироатҳои қишоварзӣ дар натҷаи обёрий бо обҳои ифлос, талафи ҳайвонот дар натиҷаи истеъмоли чунин оби заҳролуд, хушк шудани дараҳтон ва буттаҳо дар соҳилҳои обанбор, нобуд соҳтани ҷойи афзоиш ва фарбехшавии моҳиҳо ва ғайра муайян гардад.

## **Олуда сохтани фазо**

Олуда сохтани фазо ҳамчун чиноят дар моддаи 227 КЧ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 3 қисм иборат мебошад. Дар диспозитсияи ин модда аломатҳои чинояти олуда сохтани фазо ифода гардидааст: олуда сохтан ё ба тарзи дигар тағиیر додани хосиятҳои табиии ҳаво бо баланд кардани меъёрҳои муайяншуда дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои истифодаи дастгоҳҳо, иншоот ё дигар объектҳо, агар ин кирдор ба муҳити табииати зист зарари ҷиддӣ ворид карда бошад.

Агар кирдорҳои пешбининамудаи қисми 1 моддаи 227 КЧ ҶТ аз беэҳтиёти ба саломатии инсон зарар расонида бошад – бо қисми 2, ва агар аз беэҳтиёти боиси марги инсон гардад, пас бо қисми 3 моддаи зикр гардида чавобгарӣ фаро мерасад.

Амнияти экологӣ ва муҳити зист ба сифати объекти ин чиноят баромад мекунанд.

Тарафи объективии ин чиноят, яъне ифлосшавии ҳавои атмосфера инҳоро дар бар мегирад:

а) кирдор дар шакли ҳаракатӣ, ки аз вайрон кардани қоидаҳои партови маводи ифлоскунандаро ба атмосфера ё вайрон кардани истифодаи дастгоҳҳо, иншоот ё дигар объектҳо;

б) оқибатҳои чинояткоронаи фарорасида дар шакли ифлос намудан ё ба таври дигар тағиир додани хосияти табиии ҳаво (қисми 1 моддаи 227 КЧ ҶТ), аз беэҳтиёти расонидани зарар ба саломатии инсон (қисми 2 моддаи 227 КЧ ҶТ) ё аз беэҳтиёти боиси марги инсон гардианд (қисми 3 моддаи 227 КЧ ҶТ);

в) робитаи сабабӣ байни кирдор ва оқибатҳои фарорасида.

Вайрон кардани қоидаҳои партови маводи ифлоскунанда ба атмосфера, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муқаррар намудаанд, ҳангоми маъни мустақими анҷом додани чунин партовҳо ё риоя накардани талаботи танзимкунандаи асос, тартиб, ҳаҷм, таркиби сифатӣ ва дигар шартҳои партов мебошад.

Таҳти мағҳуми партов ҳамроҳшавии мавод аз манбаи даҳлдор ба атмосфера фахмида мешавад. Манбаъ ва омилҳои метрологии ифлосшавӣ, партови саноатӣ ва дигар мағҳумҳо.

Таҳти мағҳуми ифлосшавии ҳавои атмосфера ба ҳавои атмосфера ҳамроҳ шудан ё дар он ба миён омадани маводи зарорвар (ифлоскунанда) ба миқдори концентратсияе, ки меъёрҳои давлатии гигиенӣ ва экологӣ барои ҳавои атмосфера муқаррар намудаанд, фахмида мешавад.

Вайрон кардани қоидаҳои истифодаи дастгоҳҳо, иншоот ва дигар объектҳо метавонад дар амалҳои муҳталифи фаъолона (мисол аз кор баровардани иншооти поксозӣ, сари вақти иваз намуда-

ни филтер, тағыйир додани низоми кори дастгохҳо ва иншоот, ки боиси партовҳои манъгардида, аз лимит зиёд ё партовҳои садамавии маводи ифлоскунанда ба ҳавои атмосфера гардиданд ё боиси тағийирёбии хосиятҳои табиии он гардиданд. Ифлосшавии вобаста ба гармӣ, садо, радиатсионӣ ё тағийирёбии дигар.

Беҳарақатӣ метавонад дар риоя накарданни низомҳои меъёрии мукарраргардидаи корҳо, истифода набурдани дастгоҳҳои назоратӣ, сарфи назар намудани иттилоот оид ба таркиби сифатии партови маводи ифлоскунанда ба ҳавои атмосфера зоҳир гардад.

Оқибатҳои ҳамин чиноят мутобики қисми 1 моддаи 227 КҶ ҶТ аз ифлосшавии хосиятҳои табиии ҳаво иборат мебошад.

Таҳти мағҳуми меъёри гигиении сифати ҳавои атмосфера омилҳои сифатии ҳавои атмосфера фаҳмида мешавад, ки таркиби ниҳоии иҷозатшудаи маводи зараварро (ифлоскунандаро) дар ҳавои атмосфера инъикос мекунад ва ҳангоми он таъсири зараровар ба саломатии инсон мушоҳида намегардад.

Нишондиҳандай муайянӯнандаи заарнокӣ самти амали маводро тасдиқ медиҳад: рефлекторӣ ва резорбитивӣ таҳти тасвири рефлекторӣ ин таасури ретсепторҳои роҳҳои болоии нафаскашӣ фаҳмида мешавад – эҳсоси бӯй, ангезандай пардаҳои луобӣ, тангнафасӣ ва гайра. Ин ҳолат ҳангоми таъсири кӯтоҳмуддати маводи зарарвар эҳсос мегардад аз ин рӯ таъсири рефлекторӣ асоси муқаррар намудани концентратсияи ниҳоии иҷозатшудаи яқдафъянаро ташкил менамояд. Таҳти мағҳуми таъсири резорбитивӣ имконпазирии инкишофи таъсири токсикии умумӣ гонадотоксӣ, эмриоктоксӣ, мутагенӣ, кансенрогенӣ ва дигар таъсир, ки ба миён омадани онҳо метавонад натанҳо аз концентратсияи моддаҳо дар ҳаво, инчунин ба таври тӯлонӣ нафас гирифтани он вобаста мебошад. Бо мақсади пешгирии инкишофи таъсири резорбитивӣ концентратсияи ниҳоии иҷозатшудаи (КНИ) хисоби миёнаи шабонарӯзӣ муқаррар карда мешавад. Баъзе моддаҳои рангомезӣ дар сатҳи пасти концентратсия боиси таъсири рефлекторӣ ё резорбитивӣ намегарданд, vale ҳангоми зиёд будани онҳо ба объекти муҳити атроф метавонанд, ранги гайриодӣ диханд. Мисол, ба барф ва бо ҳамин дар инсон эҳсоси хатар ё номусоидии санитарию гигиениро ба миён меоранд. Вобаста ба ин моддаҳои рангомезӣ ба сифати нишондиҳанда аз нигоҳи санитарию гигиенӣ баҳо дода мешавад, ки ҳангоми риояи КНИ метавон ба ранги гайриодии объектҳои муҳити атрофро пешгирий кард.

Дар номгӯ фасли маҳсус мавҷуд аст, ки партови маводи даҳлдорро манъ менамояд.

Мутобиқи қонун бо мақсади танзими давлатии партови моддаҳои зааровар (ифлоскунанда) ба ҳавои атмосфера меъёрҳои зайли чунин партовҳо муқаррар карда мешавад:

- меъёрҳои техникии партовҳо – меъёри партови моддаҳои зааровар (ифлоскунада) ба ҳавои атмосфера, ки барои манъбаҳои партови сайёр ва статсионарӣ, ҷараёни технологӣ, таҷхизот муқаррар мегардад ва миқдори ниҳоии иҷозатшудаи партови моддаҳои зааровар (ифлоскунада) ба ҳавои атмосфера аз рӯйи ҳисоб ба як воҳиди маҳсулот, иқтидори ҳаракати наклиёт ё дигар воситаи нақлиёт ва дигар нишондиҳандаҳо инъикос менамояд;

- партовҳои ниҳоии иҷозатшуда – меъёр партови ниҳоии иҷозатшудаи моддаҳои зааровар (ифлоскунада) ба ҳавои атмосфера, ки барои манбаъҳои статсионарии ифлоскунандаи ҳавои атмосфера, бодарназардошти меъёрҳои техникии партовҳо ва ифлосшавии манзари ҳавои атмосфера бо шарти аз ҷониби ҳамин манбაъ баланд накардан меъёрҳои гигиенӣ ва экологиии сифати ҳавои атмосфера, сарбории ниҳоии иҷозатшуда ба системаи экологӣ, дигар меъёрҳои экологӣ.

Тартиби таҳия ва тасдиқи меъёрҳои партови моддаҳои зааровар (ифлоскунада) ба ҳавои атмосфера, таъсири зааровари физикӣ ба ҳавои атмосфера ва партовҳои муваққатан ба мувофиқарасида дар низомномаи меъёрҳои партови моддаҳои зааровар (ифлоскунада) ба ҳавои атмосфера ва таъсири зааровари физики ба он дар қонун муайян карда шудааст.

Меъёрҳои партовҳои ниҳоии иҷозатшудаи моддаҳои зааровар, ки ҳавои атмосфераро ифлос мекунанд бо дарназардошти иқтидори объект маълумот оид ба мавҷудияти таъсири мутагенниӣ ва дигар оқибатҳои зааровар вобаста ба ҳар як манбаи ифлоскунанда мутобиқи меъёрҳои амалқунандаи концентратсияи ниҳоии иҷозатшудаи моддаҳои зааровар ба муҳити зист муқаррар карда мешавад. Расонидани заарар ба саломатии инсон дар натиҷаи аз ҷониби ў абсорбсияи моддаҳои ифлоскунанда ҳангоми нафаскашӣ ё заҳми гардидан пӯст, узвҳои лӯбӣ ва дигар узвҳо ҳангоми таъсири моддаҳои зааровар фаро расида дар расонидани заарари вазнинии гуногун ба саломатӣ ифода мейёбад (сабук, на он қадар вазнин).

Муқаррар намудани алоқаи сабабӣ байни партови моддаҳои ифлоскунанда, ки ҳангоми концентратсияи муайян ба саломатии инсон, объектҳои олами ҳайвонот ва наботот, дигар унсурҳои муҳити зист ва ҳавои атмосфера таъсири номусоид мерасонанд ва оқибатҳои фарорасидаи онҳо ҳатмӣ буда, бояд таъсири дигар омиљо, аз ҷумла ба миён омадани оқибатҳои манфиро дар натиҷаи таъсири мутақобилаи моддаҳои ифлоскунанда, ки аз

ҳамин манбасъ партов шудаанд ва моддаи ифлоскунандае, ки дар натиҷаи ифлосшавии транссарҳадӣ интиқол ёфтаанд, истисно намояд.

Таркиби чиноят моддӣ буда, чиноят аз фарорасии оқибатҳои зараровари пешбининамудаи қонун хотимаёфта ба ҳисоб меравад.

Тарафи субъективии таркиби чинояти пешбининамуда дар шакли қасди бавосита ифода меёбад, ки ҳангоми он шахс вайрон кардани қоидаҳои дахлдорро дарк мекунад, имконпазирӣ фарорасии холати барои ҳавои атмосфера хатарнокро пешбинӣ менамояд ва дидою дониста ба фарорасии он роҳ медиҳад ё нисбат ба он беэътиноёна муносибат менамояд. Нисбати чунин оқибатҳо ба монанди расонидани зарар ба саломатӣ (қисми 2 моддаи 227 КҔ Ҕт) ё боиси марги инсон гардидан (қисми 3 моддаи 227 КҔ Ҕт) беэҳтиётий ҷой дорад.

Субъекти ҳамин чиноят метавонад ҳам шахсе, ки мутобики санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба зиммаи ўхдадории риояи қоидаҳо ва назорати партови моддаҳои зараровар ба ҳавои атмосфера ё истифодаи дастгоҳҳои статасионарӣ, иншоот ё дигар объектҳо, аз ҷумла воситаҳои нақлиёт, дастгоҳҳои ҷаббандаи газ ва дигар дастгоҳҳо гузашта шудааст, ва ҳам шаҳси воқеии мукаллафи ба синни шонздаҳ расидааст, бошад.

Категорияи чиноят – қисми 1 моддаи 227 КҔ Ҕт начандон вазнин ва дар қисми 2-3 моддаи 227 КҔ Ҕт дараҷаи миёна.

### **Хароб кардани замин**

Хароб кардани замин ҳамчун чиноят дар моддаи 228 КҔ Ҕт мукаррар гардида, аз 3 қисм иборат мебошад. Дар диспозитсияи ин модда аломатҳои чиноятии хароб кардани замин ифода гардидаанд: заҳролуд ё ифлос кардани замин бо маҳсулоти зиёнвари ҳочагӣ ё бо дигар навъи фаъолият дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои муносибат бо доруҳои заҳрдор, пору, нумӯяи авчи растани ё дигар моддаҳои ҳавфноки химиявӣ ё биологӣ ҳангоми нигаҳдошт, истифода, интиқоли онҳо ҳамчунин дигар усули хароб кардани замин, ки ба саломатии инсон ё ба муҳити табииати зист зарари ҷиддӣ ворид кардааст.

Дар қисми 2 ва 3 моддаи 228 КҔ Ҕт чунин шаклҳои хароб кардани замин мукаррар гардидаанд:

- қисми 2: ҳамин кирдор, ки дар минтақаи оғати экологӣ ё вазъияти фавқулодай экологӣ содир шудааст ё аз беэҳтиётий ба саломатии одамон зарар расонидааст.

- қисми 3: кирдори пешбининамудаи қисми якуми ҳамин модда, ки аз беэҳтиётий боиси марги инсон гардидааст.

Объекти чиноят аз таъмини тартиботи ҳуқукии қоидаҳои хифз ва истифодаи замин, ки мутобиқи қонун моликияти давлат ба ҳисоб меравад, мебошад.

Предмети чиноят ҳама гуна минтақаҳои замин (киштзор), заминҳои азхудкарда, азхудкардамешуда ва аз ҷониби одамон азхуднакарда, новобаста аз шакли моликияти ё ҳусусияти шахси истифодабарии он иборат мебошад.

Тарафи объективии чиноят аз кирдор (ҳаракат беҳаракатӣ):

а) заҳролуд ё ифлос кардан замин бо маҳсулоти зиёновари ҳоҷагӣ ё бо дигар навъи фаъолият дар натиҷа вайрон кардан қоидаҳои муносибат бо доруҳои заҳрдор, пору, нумӯи авчи растани ё дигар моддаҳои ҳавғонки химиявӣ ё биологӣ ҳангоми нигоҳдошт, истифода, интиқоли онҳо ҳамчунин дигар усули ҳароб кардан замин;

б) ба саломатии инсон ё муҳити зист зарари ҷиддӣ ворид кардааст;

в) алоқаҳои сабабӣ байнӣ кирдор ва оқибатҳои фарорасида.

Тарафи субъективии чиноят ҳамчун қасди бавосита тавсиф меёбад. Шахс кирдори зиддиҳуқукии содирнамудаашро дарк мекунад вале дидою дониста ба фарорасии оқибатҳои зикргардида роҳ медиҳад ё нисбат ба онҳо беэътиноёна муносибат менамояд.

Субъекти чиноят шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Категорияи чиноят – қисми 1 начандон вазнин, қисми 2 ва 3 моддаи 228 КҶ ҔТ дараҷаи миёна.

### **Вайрон кардан қоидаҳои хифз ва истифодаи сарватҳои зеризаминӣ**

Вайрон кардан қоидаҳои хифз ва истифодаи сарватҳои зеризаминӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 229 КҶ ҔТ мукаррар гардидааст: вайрон кардан қоидаҳои хифз ва истифодаи сарватҳои зеризаминӣ ҳангоми лоиҳақаши, ҷойгир намудан, соҳтмон, ба истифода додан ва истифодаи корхонаҳои саноатии истиҳроҷи маъдан ё иншооти зеризаминӣ, ки ба истиҳроҷи кандаҳои фоиданок алоқаманд нестанд, ҳамчунин ҳудсарона соҳтани иншоот дар минтақаҳои ҷойгиршавии кандаҳои фоиданок, агар чунин кирдор зарари ҷиддӣ ворид намуда бошад.

Моддаи 229 КҶ ҔТ бо конструксияи худ аломати таркиби ду чиноятро дорад. Таркиби чинояти яқум - вайрон кардан қоидаҳои хифз ва истифодаи сарватҳои зеризаминӣ. Таркиби чинояти дуюм - ҳудсарона соҳтани иншоот дар минтақаҳои ҷойгиршавии кандаҳои фоиданок.

Амнияти экологӣ ва муҳити зист ба сифати объекти чиноят баромад мекунанд.

Предмети ин чиноят сарватҳои зеризамиинии ҳудуди ҶТ мебошад.

Тарафи объективии чиноят, ки барои он дар ин модда ҷавобгарӣ муқаррар шудааст, дорои ҳусусияти аломатҳои зерин мебошад:

а) кирдоре, ки вайрон кардани қоидаҳои ҳифз ва истифодаи сарватҳои зеризамиинӣ ҳангоми лоиҳақашӣ, ҷойгир намудан, соҳтмон, ба истифода додан ва истифодаи корхонаҳои саноатии истиҳроҷи маъдан ё иншооти зеризамиинӣ, ки ба истиҳроҷи қанданиҳои фоиданок алоқаманд нестанд, ҳамчунин ҳудсарона соҳтани иншоот дар минтақаҳои ҷойгиршавии қанданиҳои фоиданокро дорост;

б) оқибати ҳавғонкӣи ҷамъиятии дар намуди ворид намудани зарари ҷиддӣ;

в) робитаи сабабӣ байнӣ кирдор ва оқибати ба вучудомада.

Қоидаҳои ҳифз ва истифодаи зеризамиинӣ бо қонунгузории экологӣ ва кӯҳӣ муқаррар карда мешавад. Барои истифодабарӣ додани сарватҳои зеризамиинӣ бо иҷозати маҳсуси давлатӣ дар намуди литсензия ба расмият дароварда мешавад.

Вайрон кардани қоидаҳои ҳифзи сарватҳои зеризамиинӣ мумкин аст, аз ҷумла дар ҳудсарона коркарди ҷойҳои қанданиҳои фоиданок бе литсензия, дар риоя накардани қоидаҳои ҳифзи ҷойҳои қанданиҳои фоиданок аз обзеркунӣ ҳангоми соҳтумони корхонаҳои истиҳроҷи маъдан, дар коркарди сарватҳои зеризамиинӣ берун аз ҳудуди минтақаи ҷудо кардаи кӯҳӣ ва дигар амалҳо (беамалиҳо) ифода мейёбад.

Соҳтани иншоот дар минтақаҳои ҷойгиршавии қанданиҳои фоиданок тибқӣ қонунгузории ҶТ танҳо бо иҷозати мақоми даҳлдори давлатӣ анҷом дода мешавад.

Аз ин рӯ, ҳудсарона соҳтани иншоот дар минтақаҳои ҷойгиршавии қанданиҳои фоиданок ҳамон вақт ҳисобида мешавад, ки агар он бе иҷозати мақоми даҳлдори давлатӣ анҷом дода шуда бошад.

Оқибати ин чиноят ҳамчун зарари ҷиддӣ муайян карда мешавад.

Зарари ҷиддӣ ҳангоми содир намудани амалҳои зикргардида дар ҳар ҳолати мушахас вобаста ба ҳолатҳои парванда аз ҷониби суд муайян карда мешавад.

Тарафи субъективии чиноят қасди бавосита мебошад. Шахс кирдори зиддиҳуқуқии содиркардаи ҳудро дарк карда, имконияти фаро расидани оқибати барои ҷамъият ҳавғонкӣи онро пешбинӣ

намуда, фаро расидани оқибатро нахоста, vale дидаю дониста ба ин оқибатҳо роҳ медиҳад ё нисбат ба онҳо беътиноёна муносибат мекунад.

Субъекти чиноят оид ба таркиби чинояти якум - маҳсус мебошад. Ў метавонад шахси мансабдоре, ки лоиҳакашӣ, чойгир намудан, соҳтмон, ба истифода додан ва истифодаи корхонаҳои саноатии истихроҷи маъдан ё иншооти зеризаминиро ба амал мебарорад, шуда метавонад.

Субъекти чиноят оид ба таркиби чиноят дуюм (худсарона соҳтани иншоот) умумӣ мебошад. У метавонад шахси воқеии муқаллафе, ки ба синни 16 расидааст, шуда метавонад.

Таркиби чиноят - моддӣ мебошад. Чиноят ҳангоми расонидани зарари ҷиддӣ хотимаёфта эътироф мегардад.

Категорияи чиноят- начандон вазнин мебошад.

### **Сайди гайриқонунии ҳайвоноти обӣ**

Сайди гайриқонунии ҳайвоноти обӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 230 КҶ ҶТ муқаррар гардида, он аз 2 қисм иборат мебошад. Аломатҳои ин чиноят дар диспозитсияи моддаи зикргардида ифода гардидаанд: сайди гайриқонунии моҳӣ ё дигар намуди ҳайвоноти обӣ, агар ин кирдор:

- а) ба микдори калон зарар оварда бошад;
- б) бо истифода аз усули маҳви оммавӣ анҷом дода шуда бошад;
- в) дар ҷойҳои тухмгузорӣ ё роҳҳои ҳаракат ба он ҷойҳо содир шуда бошад.

Дар қисми 2 моддаи 230 КҶ ҶТ чунин ҳолатҳои вазнинкунандай сайди гайриқонунии ҳайвоноти обӣ муқаррар гардидаанд:

- а) аз ҷониби шахс бо истифодаи мақоми хизматӣ;
- б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ё гурӯҳи муташаккил;

в) такроран;

г) дар ҳудуди мамнӯъгоҳҳо, парваришгоҳҳо ё дар минтақаи оғати экологӣ ё минтақаи вазъияти фавқулодай экологӣ содир шуда бошад.

Амнияти экологӣ ва ҳифзи муҳити зист ба сифати объекти ин чиноят баромад мекунанд.

Предмети чиноят, ки пешбининамудаи қисми 1 моддаи 230 КҶ ҶТ якум – ба навъҳо чудо кардани моҳӣ, ки дорои аҳаммияти коркарди саноатӣ мебошад, дуюм ҳайвоноти вахшии баҳрӣ, аз ҷумла мор ва дигар ҳайвоноти обӣ, ки ба онҳо навъҳои муҳталифи бемӯҳраҳои обӣ дохил карда мешаванд, инчунин растанд.

нихои обӣ навъҳои алоҳидаи обсабзҳо, ки аҳаммияти хочагӣ доранд ва мутобики санадҳои меъёрии ҳукуқӣ мукаррар карда шудаанд.

Предмети ин ҷиноят наметавонад наслҳои пурарзиши моҳӣ, ҳайвоноти ширхор ва дигар захираҳои биологии обӣ бошад, ки аз ҷониби шахсони воеӣ ва ҳукуқӣ дар обанборҳои маҳсус ё обанборҳои заводҳои коркарди моҳӣ ё дигар ҷойҳо парваришкарда мешаванд. Шикори гайриқонунӣ ва соҳиб шудан бо он бо мақсадҳои фаразнок таркиби даҳлдори дуздии молу мулки дигарро ташкил медиҳад (моддаи 244 КҶ ҶТ).

Тарафи объективии ҷиноят, кирдореро дар бар мегирад, ки аз шикор иборат аст, ки метавонад гайриқонунӣ бошад ё зарари қалон расонад ё бе расонидани зарари оқибатҳои аз нигоҳи ҷамъияти ҳавфнок сурат гирад, вале ҳангоми мавҷуд будани ҳолатҳои дар қисми 1 моддаи 230 КҶ ҶТ нишондодашуда.

Таҳти мағҳуми сайд вобаста ба диспазитсияи ҳамин модда ҷунин навъни фаъолият ба монанди сайди гайриқонунӣ, куштан, ба даст овардан ё аз муҳити табиӣ гирифтани ҳайвонот ва растанини обӣ ғаҳмида мешавад.

Сайди моҳӣ, ҳайвоноти ваҳшии обӣ ва дигар ҳайвоноти обӣ ва растаниҳо ҳангоми гайриқонунӣ эътироф мегардад, ки агар ин амалро шахс бо вайрон кардани тартиби муқарраргардидаи сайди ин захираҳои биологӣ, яъне бо иҷозати маҳсус (литсензия) ё дар вактҳои манъгардида ё дар ҷойҳои манъгардида ё тавассути воситаҳо ва усулҳои манъгардида анҷом дода бошад. Ҳамзамон танҳо ҳангоми вайрон кардани яке аз манъҳои номбаршуда шикор метавонад гайриқонунӣ эътироф гардад.

Соҳаи татбиқи ҳамин модда – сайди саноатӣ ё ҳаваскоронаи моҳӣ ва дигар захираҳои биологии обӣ.

Ҳукуқи сайди саноатии моҳӣ ба шахсони ҳукуқӣ ва шаҳрвандоне, ки ба сифати соҳибкорони инфиродӣ ба қайд гирифта шудаанд, дар асос иҷозати маҳсус (литсензия) фароҳам оварда мешавад.

Ба сайди саноатии моҳӣ мутобики номгӯйи навъҳои литсензияшавандай фаъолият, ки ба шикори саноатии моҳӣ ва парвариши моҳӣ марбутанд, инҳо доҳил карда мешаванд: -

Сайди моҳӣ, дигар навъни ҳайвонот ва растаниҳои обӣ бо мақсадҳои соҳибкорӣ, ки дар шелфи континенталий ва минтақаи истисонии иқтисодӣ дар обҳои доҳилии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.

Барои аз ҷониби шахсони ҳукуқӣ, инчунин шахсони воеӣ, ки ба сифати соҳибкорони инфрорӯй ба қайд гирифта шудаанд, анҷом додани сайди варзишӣ ва ҳаваскорона навъҳои алоҳидаи моҳӣ, гирифтани литсензияи номӣ зарур аст. Ба дигар шахси ҳукуқӣ ё

сохибкори инфиродӣ интиқол додани литсензия манъ аст. Дар литсензия лимити гирифтани моҳӣ, маҳал ва муҳлати шикор, инчунин воситаи ба даст овардани захираҳои обӣ зикр мегардад.

Назорати аз ҷониби шаҳсони ҳуқуқӣ ва сохибкорони инфиродӣ доштани литсензия барои ташкили сайди варзишӣ ва ҳавасмандонаи моҳӣ ва риояи талаботи пешбининамудаи литсензия аз ҷониби шаҳси мансабдори мақоми ҳокимиияти иҷроја анҷом дода мешавад.

Аз ин рӯ, сайди моҳӣ бе иҷозатнома, яъне он бе литсензия ё литсензияи муҳлаташ гузашта аз ҷониби на он шаҳсе, ки литсензия гирифтааст, ё агар бо меъёри зиёд, риоя накарданӣ маҳал ва муҳлати шикор истифодай воситаи дар литсензия пешбинишуда сурат гирад шикор бе иҷозатнома сурат гирифта ба хисоб меравад.

Вақти манъгардида маҳали барои сайд манъшуда воситаҳои манъгардида, усули сайди моҳӣ, ҳайвонот ё растаниҳои обӣ, мутобики санадҳои меъёрии ҳуқуқии даҳлдор муқаррар карда мешаванд.

Сайд дар вақти манъгардида бо он ифода мейбад, ки шикор дар давраи манъӣ шикори ҳама гуна моҳӣ ё дар муҳлати барои шикори навъҳои муайяни моҳӣ, ширхорҳои обӣ ва дигар ҳайвонот ва растаниҳои обӣ манъ аст. Чунин муҳлатҳо аз ҷумла бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои тухмгузорӣ афзоиши моҳӣ ва мӯйпартоии ҳайвоноти ваҳшии обӣ муқаррар карда мешавад.

Ба маҳалҳои барои сайд мамнӯъ акваторияҳои маҳсус дар са-надҳои меъёрии ҳуқуқии муқарраргардида марбут мебошад, ки дар он шикори моҳӣ, ҳайвоноти ваҳшии обӣ, дигар ҳайвонот ва растаниҳои обӣ иҷозат дода намешавад.

Истифодаи воситаҳои мамнӯъ сайд ва усулҳои сайд аз истифодаи чунин воситаҳои сайд иборат мебошад, ки метавонад боиси шикори оммавии маҳв намудан ва зараррасонӣ ба моҳӣ ва ширхорҳои обӣ гардад.

Ҳамин тавр истифодаи воситаҳои сурохкунандай сайди моҳӣ, сайди ҳайвоноти ваҳшии обӣ бо силоҳи оташфишон ҳангоми шино манъ аст. Истифодаи воситаҳои иҷозатшудаи сайд vale аз микдори муқарраргардида зиёд ҳамчун сайди гайриқонуни захираҳои биологии обӣ тавассути воситаҳои манъгардида эътироф мегардад.

Оқибатҳо вобаста ба таркиби моддӣ, зарари қалон мебошад, ки таҳти он сайди навъҳои қиматноки моҳӣ, ҳачми зиёди шикори он, нобуд кардани моҳихои майда ва маҳали тухмгузорӣ фахмида мешавад. Ҳачми зарар дар натиҷаи нобудсозӣ, сайди гайриқонуни моҳӣ, ҳайвонот ва растаниҳои обӣ, захираҳои биологии обӣ бо дарназардошти андоза, ҳачм ва арзиши он муқаррар карда мешавад.

Истифодаи воситаҳои худгарди наклиёти шинокунанда ба-рои дигар мақсадҳо, таркиби чинояти пешбининамудаи ҳамин моддаро ташкил намедиҳад.

Сайди гайриқонунии бо истифодаи дигар усулҳо ҳангоми истифодаи чунин усулҳо, ки боиси талафи миқдор зиёди ҳайвонот ва растаниҳо гардидааст ё метавонад боиси он гардад, ҷой дорад. Мисол истифодаи тӯр, қапқон ва дигар воситаҳое, ки барои шикор заруранд.

Таҳти мағҳуми истифодаи дигар усули маҳви саросарии ҳайвонот ва растаниҳои обӣ истифодаи ҳама гуна воситаҳои таъсири физикӣ, қимиёвӣ, биологӣ ва дигар таъсир, ки метавонад боиси маҳви қисми зиёди ҳайвонот ва растаниҳои обӣ гардад ё гардидааст, фахмида мешавад.

Маҳали тухмигузорӣ ва ҳаракат аз маҳали тухмигузории моҳӣ, афзоиш ва наслгузории ҳайвонот ва ҳайвоноти ваҳшии обӣ, инчунин роҳҳои гузаштан ба маҳали ҷойгиршавии онҳо, иборат мебошад.

Мағҳумҳои мамнӯъгоҳ, парваришгоҳ (фармоишгоҳ) минтақаи оғати экологӣ ва минтақаи ҳолатҳои фавқулодай экологӣ дар қонун муқаррар қарда шудаанд.

Тарафи субъективии чиноятро гуноҳ дар шакли қасд ташкил медиҳад.

Субъекти чиноят вобаста ба ҳамаи таркибҳои чинояти муқаррарнамудаи ҳамин модда шахси ба синни шонздаҳ расида мебошад. Мутобики қисми 2 моддаи 230 КҶ ҶТ ҷавобгарӣ ба сифати иҷроқунандаи кирдори чиноятӣ метавонад ба зиммаи шахсе гузашта шавад, ки аз мақоми хизматии худ истифода бурдааст.

Тарафи объективии чиноятҳои пешбининамудаи қисми 2 моддаи 230 КҶ ҶТ аз амали гайриқонунӣ аз ҷониби шахс бо истифодаи мақоми хизматӣ, аз ҷониби гурӯҳи ашхос бо маслиҳати пешакӣ ё гурӯҳи муташаккил, тақроран содир намудан, дар ҳудуди мамнӯъгоҳҳо, парваришгоҳҳо ё дар минтақаи оғати экологӣ ё минтақаи фавқулодай экологӣ содир шудааст, иборат мебошад.

Минтақаҳои мамнӯъ чун қоида қитъаҳои хушкӣ ва акваторияҳои обӣ ба ҳисоб мераванд, ки роҳҳои ҳаракати ҳайвоноти обӣ ва парвариши ҷавонаҳо мебошанд. Номгӯ ва сарҳади минтақаҳои мамнӯъ тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муайян қарда мешавад.

Таркиби чинояти пешбининамудаи қисми 2 моддаи 230 КҶ ҶТ расмӣ мебошад. Аз ин рӯ, расондани зарави аз нигоҳи ҷамъияти ҳавфнок тақозо намегардад.

Чиноят аз лаҳзаи иҷрои амале, ки ба сайди гайриқонунии ҳайвоноти обӣ дар обҳои күшод ё минтақаҳои мамнӯъ нигаронида шудааст, хотимаёфта ба ҳисоб меравад.

Чинояти зикргардида танҳо бо қасди бевосита содир мегардад.

Категорияи чиноят қисми 1 моддаи 230 КЧ ҶТ чинояти начандон вазнин, қисми 2 моддаи 230 КЧ ҶТ дарачаи миёна мебошад.

### **Вайрон кардани қоидаҳои хифзи захираи моҳӣ**

Вайрон кардани қоидаҳои хифзи захираи моҳӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 231 КЧ ҶТ муқррар гардида, дар диспозитсияи ин модда аломатҳои чинояти мазкур ифода ёфтаанд: салронӣ, соҳтмони пул, сарбанд, анҷом додани корҳои таркиш ва дигар корҳо, ҳамчунин истифодаи иншоотҳои обгирӣ ва таҷхизоти обкашӣ бо вайрон намудани қоидаҳои хифзи захираи моҳӣ, агар ин кирдор боиси талафоти саросари моҳӣ ё дигар ҳайвоноти обӣ ҳамчунин боиси расонидани зарари ҷиддӣ аз маҳв гардидани захираи ҳӯрока ё дигар оқибатҳои вазнин гашта бошад.

Моддаи 231 КЧ ҶТ масъалаҳои ҳуқуқии чиноятии хифзи захираҳои моҳиро васеътар дар бар мегирад, аз ҷумла навъҳои фаъолияти истеҳсолӣ – интиқоли маҳсулоти ҷангал, соҳтмон, истифодаи об ва дигар навъи корҳоро дар бар мегирад.

Мутобики соҳтори худ моддаи 231 як қатор чиноятҳоро дар бар мегирад, ки вобаста ба моҳияти кирдор ва оқибатҳои чиноят фарқ мекунанд.

Объекти чиноят – муносибати ҷамъиятӣ вобаста ба ҳифзи захираҳои моҳӣ, моҳӣ ва дигар ҳайвоноти обӣ, инчунин захираҳои ҳӯрока (организмҳои обии ҳайвонот ва наботот) ҳангоми иҷрои ҷараёни мухталифи истеҳсолӣ вобаста ба ташкили монеаҳои механизми дар иншооти об.

Предмети ин чиноят захираҳои моҳӣ, аз ҷумла моҳӣ, дигар ҳайвонот, захираҳои ҳӯрокӣ моҳӣ ва ҳайвоноти обӣ ва муҳити зисти онҳо мебошад.

Тарафи объективии чиноят чунин тавсиф мегардад:

а) иҷрои корҳои ҷангалбурӣ; б) соҳтмони пул ва сарбандҳо; в) интиқоли чӯб ва дигар маҳсулоти чӯб аз маҳали ҷангалбурӣ; г) иҷрои корҳои таркиш ва дигар корҳо; д) истифодаи иншооти захирии об ба механизми обкаш бо вайрон кардани қоидаҳои хифзи захираҳои моҳӣ, агар ин кирдор боиси маҳви саросарии моҳӣ ё дигар ҳайвоноти обӣ, нобуд кардани захираҳои ҳӯрока ба андозаи калон ё дигар оқибатҳои вазнин гардида бошад.

Қоидаҳои хифзи захираҳои моҳӣ дар Кодекси оби ҶТ, талабот оид ба пешгирии объектиҳои олами ҳайвонот, ҳангоми иҷрои ра-

вандҳои истехсолӣ, инчунин истифодаи роҳҳои нақлиёт, хатҳои қубур, хатҳои алоқа ва интиқоли барқ, ки бо қонун муайян шудааст, дигар санадҳои меъёрии ҳукуқӣ мавҷуданд.

Агар ичрои корҳои таркиш бо мақсади сайди ғайриқонунии ҳайвоноти обӣ сурат гирад, дар ин ҳолат мутобиқи моддаи 229 КҶ ҶТ ҷавобгарии ҷиноятӣ фаро мерасад.

Ҳамин тавр мутобиқи талабот оид ба пешгирии маҳви объектҳои олами ҳайвонот ҳангоми ичрои равандҳои истехсолӣ, инчунин истифодаи магистралҳои нақлиётӣ, хатҳои қубур, хатҳои алоқа ва интиқоли барқ, ки бо қонун тасдиқ шудааст, ҳангоми аз дарёҳои ҳурд ва рудҳо убур кардани магистралҳои нақлиётӣ бояд ҳаракати озоди моҳӣ таъмин гардад; хатҳои қубур набояд аз маҳали тухмгӯзорӣ гузаранд; ҳангоми лоиҳақашӣ ва соҳтмони хатҳои қубур бояд тадбирҳои ҳифзи объектҳои олами ҳайвонот таъмин гардад, аз ҷумла маҳдуд соҳтани корҳо ҳангоми гузаронидани хатҳои қубур дар давраи ҳаракати оммавии моҳӣ ва дигар ҳайвоноти обӣ афзоиш ва моҳипартоии ҳайвонот афзоиши ҳайвоноти ширхор, тухмгӯзорӣ, фарбехшавӣ ва молиши моҳиҳо.

Ҳамзамон бояд алоқаи сабабӣ байни кирдор – вайрон кардани қоидаҳои ҳифзи захираҳои моҳӣ ва оқибатҳои фарорасида ҳатман муқаррар карда шавад.

Таҳти маҳви саросарии моҳӣ ва дигар ҳавйоноти обӣ бояд ҳамзамон маҳви қисми зиёди моҳӣ ё ҳайвоноти як навъ ё як чанд навъро дар қитъаи муайяни объекти обӣ фаҳмид, ки бо роҳи гузаронидани экспертзai экологӣ муайян карда мешавад.

Таҳти мағҳуми дар ҳаҷми қалон нобуд кардани захираҳои ҳӯрока, ҷунин миқдоре (ҳаҷме) нобудгардида ё ҳаробгардида фаҳмида мешавад, ки моҳияттан ба муҳити зист ва афзоиши моҳӣ ва дигар ҳайвоноти обӣ таъсир мерасонад.

Таҳти мағҳуми дигар оқибатҳои вазнин моҳияттан бад гардидани шароити зисти моҳӣ ва дигар ҳайвоноти обӣ дар назар дошта шудааст.

Тарафи субъективӣ содир намудани ҷинояти баррасишаванда танҳо бо қасди бавосита имконпазир аст.

Субъекти ҷиноят – шахси воқеии мукаллафе, ки ба синни 16 расидааст.

Таркиби ҷиноят – моддӣ мебошад. Ҕиноят ҳангоми фарорасии оқибатҳои аз нигоҳи ҷамъияти ҳатарноки дар диспозитсияи моддаи зикргардида хотимаёфта ба ҳисоб меравад.

Категорияи ҷиноят – начандон вазнин

## **Шикори гайриқонунӣ**

Шикори гайриқонунӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 232 КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз 2 қисм иборат мебошад. Дар диспозитсия ин модда аломатҳои чиноятии шикори гайриқонунӣ дода шудааст: шикори гайриқонунӣ, агар ин кирдор:

- а) ба микдори калон зарар оварда бошад;
- б) бо истифода аз воситаҳои нақлиёти меҳаникӣ ё қишии ҳавоӣ, моддаҳои тарканда, газҳо ё дигар усулҳои маҳви саросари паррандагон ва ҳайвонот содир шуда бошад;
- в) бо шикори паррандагон ва ҳайвонот, ки шикори онҳо пурра манъ шудааст, алоқаманд бошад.

Дар қисми 2 моддаи 232 КҶ ҶТ ҳолатҳои вазнинкунандай шикори гайриқонунӣ муқаррар гардидааст: ҳамин кирдор, агар:

- а) аз ҷониби шахс бо истифода аз мақоми хизматӣ;
- б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ё аз ҷониби гурӯҳи муташаккил;
- в) дар ҳудуди мамнӯъгоҳ, парваришгоҳ ё дар минтақаи оғати экологӣ ё минтақаи вазъияти фавқулодай экологӣ содир шуда бошад.

Амнияти экологӣ ва муҳити зист ба сифати объекти ин чиноят баромад мекунад.

Предмети ҳамин чиноят – ҳайвоноти ваҳшӣ (ҳайвонот ва паррандагон), ки дар ҳолати озодии табии зиндагӣ мекунанд, инчунин бо мақсади зиёд намудани шумораи онҳо ба озодӣ (ба минтақаҳои шикор озод карда шудаанд.

Таҳти минтақаҳои шикор муҳити зисти ҳайвоноти шикорӣ фаҳмида мешавад, ки ҳамаи майдонҳои замин, қитъаҳои об ва ҷангалзорро, ки дар он шикор сурат мегирад ва ҳочагии шикор фаъолият мекунад, дар бар мегирад. Ҳайвоноти соҳаи қишоварзӣ ва ҳонагӣ, инчунин ҳайвонот ва паррандагоне, ки дарозоди намебошанд, (дар сирк боғи ҳайвонот ва гайра қарор доранд) наметавонанд предмети шикори гайриқонунӣ бошанд. Таҷовуз ба чунин ҳайвонот ҳамчун чиноят муқобили моликияти бегона бандубаст мегардад. Предмети ҳамин чиноят наметавонад моҳӣ ва дигар ҳайвонот хокиу обӣ, рептилияҳо, ҳашарот бошад.

Тарафи объективии чиноят сайди гайриқонуриро дар бар мегирад, ки чунин содир шудааст:

- а) бо расонидани зарар ба микдори калон;
- б) бо истифодаи нақлиёти меҳаникӣ ё нақлиёти ҳавоӣ, маводи тарканда, газ ё дигар усули нобудсозии саросарии парранда ва ҳайвонот;

в) нисбати парранда ва ҳайвоноте, ки шикори онҳо пурра манъ аст.

Қоидаҳои шикор тибқи санадҳои зиёди меъёрии хуқуқӣ танзим мегардад.

Шикор вобаста ба шароитҳои маҳаллӣ дар ҳудуди ҶТ, вилоят ва ноҳияҳо, мутобики қонун танзим мегардад. Тартиби гузаронидани шикор тибқи қоидаҳои шикор танзим мегардад.

Мутобики қонун шикор яке аз навъҳои истифодай олами ҳайвонот аз ҷониби шахсони хуқуқӣ ва шаҳрвандон мебошад.

Мутобики тавзехоти ҳамин модда аломатҳои шикори гайриқонунӣ – ин шикор бе иҷозати даҳлдор ё барқасди манъи маҳсус ё аз ҷониби шаҳсе, ки ба шикор хуқуқ надорад ё иҷозатномаро бе асосҳои даҳлдор ва зарурӣ гирифтааст, ё шикоре, ки берун аз ҷойҳои муқарраршуда, дар муҳлатҳои мамнӯъ бо восита ва усулҳои мамнӯъ анҷом медиҳад, иборат мебошад.

Шикор бе иҷозати даҳлдор пеш аз ҳама шикор бе билети иҷозатдиҳандай шикор эътироф мегардад, ки хуқуқ ба шикорро та-сдиқ менамояд. Барои шикор дар ҳудуди ҳочагии даҳлдори шикор ё ҳангоми шикори базъе навъҳои ҳайвоноти ваҳшӣ, мисол (хуки ваҳшӣ, гавазн, оху) ба ғайр аз билет, инчунин бояд иҷозати маҳсус гирифт, яъне литсензияи дарозмуҳлат (иҷозати маҳсус барои иҷрои ҳочагидорӣ ё дигар фаъолияти вобаста ба истифода ва хифзи объектҳои шикор ва дигар объектҳои олами ҳайвонот; ё литсензияи яқвақтаи номӣ (иҷозати маҳсус ба истифодай як қаратай истифодай ҳайвоноти муайяни сайдшаванда); ё роҳҳат (иҷозати номӣ барои хизматрасонӣ, ки ба истифодабарандагони хизматрасонии шикор дода мешавад). Ҳангоми сайди ҳайвоноти пӯшинадор – бояд шартнома бо ташкилоти таҳиякунанда ё наряд – вазифа мавҷуд бошад. Шикор бе иҷозат ҳамчунин шикор бо ҳуҷҷатҳои муҳлаташон гузашта ё ҳуҷҷатҳои ба дигар кас додашуда низ шикори бе иҷозат мебошад. Сайди ҳайвонот ва паррандагони ваҳшӣ зиёда аз меъёр, ки дар иҷозатнома ё қоидаҳои шикор муқаррар гардидаанд, ҳамчунин шикор бе иҷозат мебошад.

Маҳалҳои мамнӯъ барои шикор ин қисматҳои сарсабзи атрофи шаҳру минтақаҳои аҳолинишин, минтақаҳои ҷойгиршавии роҳҳои нақлиёт, қитъаҳои тақрористехсоли ҳочагиҳои шикор ва дигар минтақаҳо мутобики қоидаҳои амалқунандай Тоҷикистон мебошад.

Ба муҳлати мамнӯи шикор даврае доҳил мешавад, ки ҳама гуна шикор манъ аст. Ё даврае мебошад, ки сайди навъҳои алоҳидай олами ҳайвонот манъ карда шудааст.

Ба воситаҳо ва усулҳои мамнӯи шикор он восита ва усулҳои доҳил карда мешаванд, ки боиси маҳви саросарии ҳайвонот ва

паррандагон ба төйдөде гарданд, ки барои тақористехсоли онҳо таъсири манфӣ мерасонанд боиси особ дидани ҳайвонот мегарданд ё ба одамон ва ҳайвонот бо хатар таҳдид мекунанд.

Шикори гайриқонунӣ бе аломатҳои иловагии муқаррарнамудаи ҳамин модда боиси ҷавобгарии чиноятӣ намегардад.

Шикори гайриқонунӣ бо истифодаи воситаҳои меҳаникии нақлиёт ё нақлиёти ҳавоӣ, маводи тарканда, газҳо ё дигар усулҳои маҳви саросари паррандагон ва ҳайвонот сурат мегирад, ҳангоме, ки ин воситаҳо ба таври мақсаднок дар ҷараёни шикор ва барои мақсадҳои шикор истифода бурда мешавад.

Мутобиқ бо усули дигар ба таври саросар нобуд кардани ҳайвоноту парранда ин таъсири муҳталиф мебошад, ки метавонад таълафи миқдори зиёди ҳайвонот гардад.

Қонунгузори навъҳои алохидаи ҳайвоноти ваҳшӣ ва паррандаҳоро муқаррар намудааст, ки сайди онҳо пурра манъ аст. Ҳамин тавр сайди ҳайвонот ва паррандаҳои нодир, ки таҳти таҳдиди нобудшавӣ қарор доранд ва ба Китоби сурхӣ ҶТ дохил карда шудаанд, манъ мебошад.

Таркиби чинояти пешбининамудаи қисми 1 моддаи 232 КҔ ҟТ моддӣ мебошад.

Тарафи субъективии ҳамин чиноят ҳамчун қасд тавсиф мегардад.

Категорияи чиноят – қисми 1 моддаи 232 КҔ ҟТ начандон вазнин, қисми 2 моддаи 232 КҔ ҟТ дараҷаи миёна.

Субъекти чиноят метавонад ҳама гуна шахси воқеии мукаллафе бошад, ки ба синни 16 расидааст.

### **Шикор ва қасдан нобуд кардани бабри барфӣ**

Шикор ва қасдан нобуд кардани бабри барфӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 232<sup>1</sup> КҔ ҟТ муқаррар гардида, аз 2 қисм иборат мебошад. Дар диспозитсияи ин модда аломатҳои чиноятии шикор ва қасдан нобуд кардани бабри барфӣ муқаррар гардидаанд: шикор ё қасдан нобуд кардани бабри барфӣ.

Дар қисми 2 моддаи 232<sup>1</sup> КҔ ҟТ ҳолатҳои вазнинкунандай шикор ва қасдан нобуд кардани бабри барфӣ муқаррар гардидаанд:

- а) аз ҷониби шахс бо истифода аз мақоми хизматӣ;
- б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ё аз ҷониби гурӯҳи муташаккил;
- в) дар ҳудуди мамнӯъгоҳ, парваришгоҳ ё дар минтақаи оғати экологӣ ё минтақаи вазъияти фавқулодай экологӣ содир шуда бошад.

Амнияти экологӣ ва муҳити зист ба сифати объекти ин чиноят баромад мекунанд.

Чинояти мазкур бо қабули Қонуни ҶТ «Дар бораи воорид намудани тафииру иловаҳо ба КҔ ҟТ» аз 24 декабря соли 2022, № 1925 криминализатсия гардидааст.

Муқаррар гардидани ҷавобгарии чиноятӣ баҳри пешгирии нобудшавӣ ва аз байн нарафтани ин ҷонвари нодир, ки ба рӯйхати сурхи Иттифоқи байналмилалии ҳифзи табиат ва замимаи 1 Конвенсия «Дар бораи савдои байналмилалии намудҳои флора ва фаунаи ёбӣ, ки дар зери таҳдиди маҳвшавӣ қарор доранд» доҳил гардидааст, мусоидат намояд.

Шикори ин ҳайвони нодир дар Тоҷикистон зиёда аз 50 сол боз манъ шудааст. Пӯсти он гарон буда, шикораш маҳз ба ҳамин вобастагӣ дорад.

Бабри барфӣ яке аз ҷонварони тавоно ва бениҳоят осебпазир буда, дар манзараҳои баландкӯҳу ноҳамвор дар баландиҳои зиёда аз 3000-4500 метр зиндагӣ мекунад.

Бабри барфӣ нодиртарин ҳайвони сайёраи Замин ба шумор меравад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон саршумори он дар соли 2021 ба 220-250 сар расидааст ва ин нишондиҳанда аз ҳати сурх ҳам поён арзёбӣ мегардад. Яъне, ҳайвонҳое, ки саршуморашон то 500 адад мебошад, ҳатари аз байн рафтанашон пайдо мегардад.

Холо бабри барфӣ дар ноҳияҳои Ишкошим, Шуғнон, Рӯшон, Ванҷ, Дарвоз, Санѓвон, Лахш, Муъминобод, Шамсиҷини Шоҳин, Айнӣ, Варзоб, Шаҳристон, Маҷтоҳи қӯҳӣ, Зафаробод ва қисмати қӯҳии Темурмалик мавҷуданд.

Тарафи объективии ин чиноятро кирдор дар шакли ҳаракат ташкил медиҳад.

Таркиби чиноят моддӣ буда, пас аз нобуд кардани ҳатто як бабри барфӣ ҳамчун оқибат, ҷавобгарии чиноятӣ фаро мерасад.

Ғайр аз ин, дар банди «в» қисми 2 моддаи 232<sup>1</sup> КҔ ҟТ чойи содир намудани шикор ва қасдан нобуд кардани бабри барфӣ, ба сифати аломати ҳатмии тарафи объективии ин чиноят баромад мекунад: дар ҳудуди мамнӯъгоҳ, парваришгоҳ ё дар минтақаи оғати экологӣ ё минтақаи вазъияти фавқулодай экологӣ содир шуда бошад

Тарафи субъективии ин чиноятро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад.

Субъекти чиноятро шаҳси воқеии муқаллафе ташкил медиҳад, ки ҳангоми содир намудани ин чиноят ба синни 16 расидааст. Дар банди «а» қисми 2 моддаи 232<sup>1</sup> КҔ ҟТ субъект маҳсус эътироф мешавад: аз ҷониби шаҳс бо истифода аз мақоми хизматӣ

Категорияи чинояте, ки дар қисмхой 1 ва 2 моддаи 232<sup>1</sup> КҶ ҔТ муқаррар гардидаанд, миёна эътироф мешаванд.

### **Нобуд кардани макони дар вазъияти басо хатарнок қарордоштаи зисти организмҳо, ки ба китоби сурхи ҔТ дохил карда шудаанд**

Дар диспозитсияи моддаи 233 КҶ ҔТ аломатҳои чиноятии нобуд кардани макони дар вазъияти басо хатарнок қарордоштаи зисти организмҳо, ки ба Китоби Сурхи Чумхурии Тоҷикистон дохил карда шудаанд, муқаррар гардидаанд: нобуд кардани макони дар вазъияти басо хатарнок қарордоштаи зисти организмҳо, ки ба Китоби Сурхи ҔТ дохил карда шудаанд ва сабаби маҳви паҳншавии ин организмҳо гардидаанд

Бори нахуст дар қонунгузории чиноятии ҔТ меъёри хифзи навъҳои нодир ва нобудшавандай олами ҳайвонот ва наботот меъёр муқаррар гардидааст.

Амнияти экологӣ ва муҳити зифст ба сифати объекти ин чиноят баромад мекунанд.

Дар ҳудуди ҔТ қоидаҳои ба даст оардани объектҳои олами ҳайвонот мавҷуд аст.

Предмети ҳамин чиноят ин маҳали ҳассоси зисти организмҳои олами ҳайвонот ва наботот мебошад, ки ба Китоби сурхи ҔТ дохил карда шудааст.

Китоби сурхи ҔТ мутобики қарори Ҳукумати ҔТ аз 2 августи соли 2010 № 387 дар бораи «Китоби сурхи ҔТ» ин аз маълумоти мунтазам навшаванда дар бораи ҳолат ва паҳншавии навъҳои ҳайвонот ва растаниҳои нодир ва нестшаванда, растаниҳои ёбӣ ва замбӯруғҳо, ки дар ҳудуди ҔТ зиндагӣ мекунанд ё инкишоф мейбанд, иборат мебошад.

Тарафи объективии ҳамин чиноят нобудсозии чойҳои ҳассоси зисти (афзоиши) организмҳо мебошад, ки ба Китоби сурхи ҔТ дохил карда шудаанд бо роҳи амалҳои гуногун оқибатҳои фарорасидда дар шакли нобудшавии ин организмҳо ва алоқаи сабабӣ байн амал ва оқибатҳои он гардидаанд.

Нобудсозии чойи зисти объектҳои олами ҳайвонот ва наботот метавонад дар натиҷаи ичрои навъҳои муҳталифи ҳочагидорӣ рекреатсионӣ ва дигар фаъолият сурат гирад: мисол ифлосшавии китъаҳои даҳлдори ҳудуд (акватория) гузаронидани корҳои таркиш, чойгронии партовҳо, соҳтмони объектҳои истехсолӣ ва ғайриистехсолӣ ва ғайра. Нобудсозӣ пурра номусоид гардиданчи чойҳои ҳассоси зисти организмҳоро, ки ба Китоби сурхи ҔТ дохил карда шудааст, дар назар дорад, ин метавонад ҳамчун вайроншудан, сухтан ё зери об мондани муҳити зисти

ҳайвоноти ваҳшӣ ва паррандагон поймол кардани чойҳои сабзиши объектҳои олами наботот ва гайра ифода гардад.

Таркиби чиноят мутобики соҳтори ин модда - моддӣ мебошад. Чиноят аз лаҳзаи талафи организмҳои даҳлдор хотимаёфта ба ҳисоб меравад. Байни кирдор ва оқибатҳои фарорасида бояд алоқаи сабабӣ муқаррар карда шавад.

Тарафи субъективии чиноят ҳамчун барқасдана, ҳамчунин гуноҳ аз беҳҳтиётӣ вобаста ба оқибатҳо мебошад.

Субъекти чиноят – умумӣ: шахси воқеии мукаллафе, ки ҳангоми содир намудани ин чиноят ба синни 16 расидааст.

Категорияи чиноят – начандон вазнин.

### **Гайриқонунӣ буридани дараҳт ва буттаҳо**

Гайриқонунӣ буридани дараҳт ва буттаҳо ҳамчун чиноят дар моддаи 234 КҶ ҶТ муқаррар гардида, он аз 2 қисм иборат мебошад. Дар диспозитсияи қисми 1 ин модда аломатҳои чинояти мазкур ифода гардидаанд: гайриқонунӣ буридани дараҳт, буттаҳо ё изғичи печон ё ҳамчунин расонидани зараре, ки ба сабзиши ояндаи онҳо дар ҷангалзори гурӯҳи якум ё қитъаҳои маҳсус ҳифзшаванди ҳамаи гурӯҳи ҷангалзорҳо имконнозизир гардидааст, инчунин дараҳту бутта ва изғичи печон, ки ба фонди ҷангал дохил нашудааст ё буридани онҳо манъ шудааст, агар бо ин кирдор зарари ҷиддӣ расонида шуда бошад.

Чуноне, ки амалия нишон медиҳад, аксар гайриқонунӣ буридани дараҳтон аз ҷониби шаҳрвандон бо мақсади ба даст овардани фоида моддӣ бо роҳи фурӯши дараҳтони гайриқонунӣ бурида анҷом дода мешавад. Бо кирдори худ шахсони гунаҳгор моҳиятан ба дуздии захираҳои ҷангал даст мезананд ва барқасдана амал мекунанд, ки ба давлат зиёни назаррас мерасонад. Бо вучуди ин ҷалби онҳо барои содир намудани чунин амал, ки мегавонад аз нигоҳи ҷамъияти ҳатарнок бошад, имконнозизир аст. Аксари вақт судҳо барои гайриқонунӣ буридани дараҳтзор ҷазо дар шакли ҷаримаро истифода мебаранд, ки аксар вақт аз сабаби гайри қобили пардоҳт будани шахсони гунаҳгор ин маблағҳо ситонида намешаванд.

Объекти чиноят – амнияти экологӣ ва муҳити зист ҳамчун муносибати ҷамъиятии бо қонунгузории чинояти ҳифзшаванда.

Предмети чиноят дараҳтон, буттаҳо, изғичҳои печон, ки дар заминҳои хоҷагии ҷангал ва ҷангалҳо, ки ба фонди ҷангал дохил мешаванд, дар заминҳои атрофи роҳҳо, қитъаҳои аҳолинишин, дар заминҳои фонди об ва дигар категорияҳои замин месабзанд, иборат мебошад.

Дарахтон ва буттахое, ки дар заминҳои таъйиноти кишоварзӣ месабзанд, ба истиснои ниҳолзорҳо барои хифзи ҷангал дар қитъаҳои наздиҳавлигӣ ва бӯстонсаройҳо, ниҳолзорҳои пешгири-кунандай шамолу тӯфон агар дар қонунгузории ҶТ тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, ба предмети чинояти экологӣ ба ҳисоб намераванд.

Тарафи объективии чиноятаҳои пешбининамудаи моддаи 234 КҔ ҔТ чунин ифода меёбад, гайриқонунӣ буридан дарахт, буттаҳо ё изғичи печон ё ҳамчунин расонидани зараре, ки ба сабзиши ояндаи онҳо дар ҷангалзори гурӯҳи якум ё қитъаҳои маҳсус ҳифзшавандай ҳамаи гурӯҳи ҷангалзорҳор имконпазир гардидааст, инҷунин дарахту бутта ва изғичи печон, ки ба фонди ҷангал доҳил нашудааст ё буридан онҳо манъ шудааст агар зарари ҷиддӣ расонида шуда бошад, алоқаи сабабӣ байни кирдорҳои зикргардида ва оқибатҳои он.

Муносибати беэҳтиётона бо оташ ё дигар манбаи дорои хатари баланд аз вайрон кардани талаботи амнияти зидди сӯхтор ва ё дигар қоидаҳои маҳсус ҳангоми қарор доштан дар ҷангал дар ҷаҔрои фаъолияти ҳочагидорӣ ё дар назди ҷангал иборат мебошад.

Тарафи субъективии чиноятро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад.

Субъекти чиноят шаҳси воқеии мукаллафе, ки синнаш ба 16 расида мебошад.

Дар қисми 2 моддаи 234 КҔ ҔТ ҳолати вазнинкунандай чиноят муқаррар гардидааст: гайриқонунӣ буридан ё расонидани зараре, ки сабзиши чунин дарахту бутта ва изғичи печон, дигар намуди ниҳолу буттаҳои ба фонди ҷангал доҳилшударо дар ҳама гурӯҳҳои ҷангал имконнопазир гардонидааст, агар ин кирдор:

- а) такроран;
- б) аз ҷониби шаҳс бо истифода аз мақоми хизматӣ;
- в) боиси расонидани зарар ба микдори қалон гардида бошад

Таркиби чиноят – моддӣ мебошад. Чиноят аз лаҳзаи фарорасии оқибат: нобуд соҳтан ё расондани зарар ба ҷангалзор ва ниҳолзор, ки ба фонди ҷангал доҳил намешаванд, хотимаёфта ба ҳисоб меравад.

Категорияи чиноят – начандон вазнин.

### **Муомилоти гайриқонуни шираи камол**

Муомилоти гайриқонуни шираи камол ҳамчун чиноят дар моддаи 234<sup>1</sup> КҔ ҔТ муқаррар гардида, аз 2 қисм ва эзоҳ иборат мебошад. Чинояти мазкур бо қабули Қонуни ҔТ «Дар бораи тағириру иловаҳо ба КҔ ҔТ» аз 31.12.2008 ворид гардидааст. Дар диспозит-

сияи ин моддаи аломатҳои чиноятии муомилоти ғайриқонунии шираи камол оварда шудаанд: ғайриқонунӣ ҷамъоварӣ кардан, коркард, истеҳсоли доруворӣ, нигоҳ доштан, интиқол ё ба соҳибияти каси дигар додани шираи камол ба миқдори начандон қалон.

Дар Тоҷикистон қарib 40 намуди ин гиёҳ мерӯяд. Камолро метавон дар маҳалҳои кӯҳсor дучор омад. Аз камол зифт, самғ, эфир, дору ва ғайра мегиранд, масалан, ассаетида, галбан, сапаген, аммониакум ва ғайра. Мутаасифона солҳои охир новобаста аз манъ намудани ҷамъоварии он аз ҷониби Ҳукумати ҶТ аз соли 2013, ба таври ғайриқонунӣ шираи камол ҷамъоварӣ карда мешавад. Ин амали номатлуб метавонад рустании камолро пурра дар Тоҷикистон ба нестӣ расонад ва наслҳои ояндаро аз фоидаи ин растани махрум созад. Растании камол эҳтиёҷ ба муҳофизат дорад. Дар Тоҷикистон ҳоло барои ҷамъоварии 160 тонна шираи камол иҷозат дода шудааст. Иҷозатро барои ҷамъоварӣ аз ҷониби Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати ҶТ дода мешавад. Аз ин рӯ, барои ғайриқонунӣ ҷамъоварӣ кардан, коркард, истеҳсоли доруворӣ, нигоҳ доштан, интиқол ё ба соҳибияти каси дигар додани шираи камол ба миқдори начандон қалон дар КҶ ҶТ чунин таркиб ворид карда шуд.

Мақсади чинояти мазкур аз таъмини риояи қоидаҳои истифодай ҷамъоварии шираи камол ва ҳифзи муҳити зист аз зараррасонӣ ва нобудзории ин гуна растаниҳо тавассути меъёрҳои чиноятию ҳукуқӣ иборат мебошад.

Предмети чиноят буттаҳо, изғичҳои печон, ки дар заминҳои хоҷагии ҷангал ва ҷангалҳо, ки ба фонди ҷангал доҳил мешаванд, дар баландкӯҳҳо, заминҳои атрофи роҳҳо, қитъаҳои аҳолинишин, дар заминҳои фонди об ва дигар категорияҳои замин месабзанд, иборат мебошад.

Қоидаҳои ҳифз ва истифодай ҷангалзлор, инчунин қоидаҳои муносибат бо тартиби ҷамъоварии шираи камол, тартиб ва иҷозати он мутобиқи санадҳои меъёрии ҳукуқии ҶТ танзим мегардад.

Объекти бевоситаи ин чиноят муносибатҳои ҷамъиятий вобаста ба ҳифзи муҳити зист мебошад.

Тарафи объективии чиноят дар ҳаракатҳо, ки ғайриқонунӣ ҷамъоварӣ кардан, коркард, истеҳсоли доруворӣ, нигоҳ доштан, интиқол ё ба соҳибияти каси дигар додани шираи камол ба миқдори начандон қалон.

Чиноят аз лаҳзаи ба охир расидани ҳар яке аз амалҳои зикр гардидаи ғайриқонунӣ содиршуда ҳисоб мебад.

Тарафи субъективии чиноят аз қасди бевосита иборат мебошад. Шаҳс дарк мекунад, ки ғайриқонунӣ ин ё он ҳаракатҳо, ки

дар қисми 1 моддаи 234<sup>1</sup> КЧ ҖТ пешбининамударо содир мекунад ва хохиши содир кардани онро дорад.

Чавобгарӣ барои содир кардани ин ҷиноят аз синни 16 мебошад.

Дар қисми 2 моддаи 234<sup>1</sup> КЧ ҖТ намудҳои таснифкунандаи ин ҷиноят номбар карда шудаанд, ки онҳо чунинанд: а) тақроран; б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ; в) аз ҷониби шахс бо истифода аз мақоми хизматӣ; г) бо истифодаи зӯроварӣ; д) ба миқдори калон содир шуда бошад.

Дар эзоҳи ин модда шартҳои фарорасии ҷавобгарӣ барои содир кардани ин ҷиноят оварда шудааст, аз ҷумла, таҳти мағҳуми ба миқдори начандон калон дар моддаи мазкур зиёда аз ду килограмм шираи камол ё нест кардани зиёда аз 20 бехи буттаи камол ва ба миқдори калон зиёда аз даҳ килограмм шираи камол ё нест кардани зиёда аз 100 бехи буттаи камол фахмида мешавад.

Қисми 1 ин модда ҷинояти категорияи начандон вазнин, қисми 2 ин модда бошад, ҷинояти категорияи дараҷаи миёна мебошад.

### **Несту нобуд кардан ё осеб расонидан ба ҷангал**

Несту нобуд кардан ё осеб расонидан ба ҷангал ҳамчун ҷиноят дар моддаи 235 КЧ ҖТ муқаррар гардида, ин модда аз 3 қисми иборат мебошад. Дар диспозитсияи қисми 1 ин модда алломатҳои ҷиноят муқаррар гардидаанд: несту нобуд кардан ё осеб расонидан ба ҷангал, инчунин ба дараҳтзоре, ки ба фонди ҷангал дохил нашудааст, дар натиҷаи муносабати беҳхтиётона бо оташ, моддаҳои тарканд аз дигар манбаи ниҳоят ҳатарнок.

Дар қисми 2 ва 3 моддаи 235 КЧ ҖТ ҳолатҳои вазнинкунанда ва маҳсусан вазнинкунандаи несту нобуд кардан ё осеб расонидан ба ҷангал пешбинӣ шудаанд:

- қисми 2: несту нобуд кардан ё расонидани осеб ба ҷангал, ҳамчунин ба дараҳтзоре, ки ба фонди ҷангал дохил нашудааст, бо роҳи оташ задан ё дигар усули ҳатарноки умумидошта ё дар натиҷаи ифлоскуни он бо моддаҳои заарнок, партов, оби ифлос ё дигар мавод;

- қисми 3: ҳамин кирдор, агар ба миқдори калон зарар расонда бошад.

Категорияи ҷиноят: қисми 1 начандон вазнин ва қисмҳои 2 ва 3 моддаи 235 КЧ ҖТ миёна эътироф мешаванд.

Амнияти экологӣ ва хиҷзи муҳити зист ба сифати объекти ин ҷиноят баромад мекунанд.

Предмети чиноят – чангал ва дигар дараҳзоре, ки ба фонди чангал дохил нашудааст, мебошад.

Тарафи объективии чинояти пешбининамудай қисми 1 моддаи 235 КҖ ҔТ дар чунин амалҳо ифода мейбад:

а) харакат – беэҳтиётона муносибат кардан бо оташ ё бо дигар сарчашмаҳои хатарнокии зиёд дошта;

б) оқибат – нест нобуд кардан ё осеб расонидан ба чангал ва дигар дараҳтзор дар натиҷаи сухтори бавучдомада;

в) робитай сабабии байни харакат ва оқибати зикргардида.

Тарафи субъективии чинояти пешбининамудай қисми 1 моддаи 235 КҖ ҔТ, аз беэҳтиёти дар намуди бепарвой содир мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 235 КҖ ҔТ таркиби алоҳидаи чиноят пешбинӣ шудааст, ки тарафи объективии он иборат аст:

а) харакат – бо роҳи оташзадан ё дигар усули хатарноки умуми дошта ё дар натиҷаи ифлоскуни он бо моддаҳои заарнок, партов, оби ифлос ё дигар мавод;

б) оқибат – несту нобуд кардан ё осеб расонидан ба чангал ва дигар дараҳтзоре, ки ба фонди чангал дохил нашудааст;

в) роитай сабаби байни онҳо.

Тарафи субъективи чинояти пешбининамудай қисми 2 моддаи 235 КҖ ҔТ гуноҳ дар шакли қасд ифода мегардад.

Чинояти пешбининамудай қисми 3 моддаи 235 КҖ ҔТ ҳангоми расонидани зарар ба микдори калонро ба чангал ва дигар дараҳтзоре, ки ба фонди чангал дохил нашудааст, бандубаст карда мешавад. Мағхуми зарари калон дар эзоҳи моддаи 236 КҖ ҔТ доҳда шудааст.

Субъекти чинояти моддаи 235 КҖ ҔТ шахси воқеии мукаллафе мебошад, ки ба синни 16 расидааст.

Таркиби чиноят- моддӣ мебошад. Чиноят ҳангоми ба амал омадани оқибат хотимаёфта ҳисоб мешавад: несту нобуд кардан ё осеб расонидан ба чангал ва дигар дараҳтзоре, ки ба фонди чангал дохил нашудааст.

### **Вайрон кардани низоми ҳудудҳо ва объектҳои табиии маҳсус ҳифзшаванда**

Вайрон кардани низоми ҳудудҳо ва объектҳои табиии маҳсус ҳифзшаванда ҳамчун чиноят дар моддаи 236 КҖ ҔТ муқаррар гардида, аз 1 қисм ва эзоҳ иборат мебошад. Дар диспозитсияи ин модда аломатҳои чинояти мазкур муқаррар гардидаанд: вайрон кардани низоми мамнӯъгоҳҳо, парваришгоҳҳо, бофҳои миллӣ, ёдгориҳои табиат ё дигар ҳудудҳои табиии аз ҷониби давлат маҳсус ҳифзшаванда, ки боиси расонидани зарари ҷиддӣ гардидааст.

Амнияти экологӣ ва муҳити зист ба сифати объекти ин чиноят баромад мекунанд.

Предмети ҳамин чиноят худудҳои маҳсус ҳифзшавандай табиат мебошад.

Худуди ҳифзшавандай табиат мутобики қонунгузории ҶТ аз қитъаи замин минтақаҳои обӣ, фазои онҳо, ки дар онҳо комплексҳо ва объектҳои табиӣ мавҷуданд ва дорои аҳаммияти маҳсуси ҳифзи табиат, илмӣ, фарҳангӣ, эстетикӣ, рекреатсионӣ ва солимгардони буда бо қарори мақомоти ҳокимиияти давлатӣ пурра ё кисман аз истифодаи ҳочагидорӣ ҳориҷ гардида, барояшон низоми маҳсуси муҳофизат муқаррар гардидааст. Худудҳои маҳсус ҳифзшавандай ба объектҳои сарватҳои миллӣ марбутанд.

Бо дарназардошти фарқият байни мақом ва низоми худудҳои маҳсус ҳифзшавандай табиӣ, категория ва навъҳои худудҳои зайл муқаррар карда шудаанд: мамнӯъгоҳҳои давлатии табиӣ, аз ҷумла биосферӣ, паркҳои миллӣ; паркҳои табиӣ; парваришгоҳҳои табиии давлатӣ; ёдгориҳои табиӣ; паркҳои дендрологӣ ва боғҳои ботаникӣ; минтақаҳои муолиҷавию солимгардонӣ ва курортҳо.

Вобаста ба ҳар як навъи номбаршудаи худудҳои маҳсус ҳифзшавандай табиӣ низоми маҳсуси муҳофизат муқаррар карда мешавад. Мисол, дар худуди мамнӯъгоҳи табиии давлатӣ танҳо низоми мамнӯъгоҳ муқаррар мегардад, ки он фаъолияти ҳочагидорӣ ва рекреатсионӣ ва ҳама гуна мудохиларо, ки бо мақсад ва вазифаҳои ҳамин комплекси табиӣ созгор нестанд, истисно менамояд. Дар парваришгоҳҳои табиии давлатӣ мутаносибан низоми парваришгоҳ амал мекунад, ки он фаъолияти маҳдуди ҳочагидорию рекреатсиониро иҷозат медиҳад. Барои паркҳои миллӣ ва паркҳои табиӣ низоми омехта ҳос аст, ки дар доираи як ё ҳамон комплекс манъҳо, ки ба қитъаҳои алоҳидай табиӣ ё навъи фаъолият мавҷуданд, бо маҳдудсозиҳо ва истифодаи мувофиқашудаи худудҳои мамнӯъгоҳ амал мекунад.

Мутобики қонунгузорӣ дар ҶТ парки миллӣ, мамнӯъгоҳҳои табиӣ, парваришгоҳҳои давлатӣ, боғҳои ботаникӣ, паркҳои дендрологӣ мавҷуданд.

Тарафи объективии ҳамин чиноят бо аломатҳои зайл тавсиф мегардад:

а) кирдор (амал ё беамалӣ), ки дар вайрон кардани низоми худудҳои табиӣ ва иншооти маҳсус ҳифзшавандай ифода ёфтааст;

б) оқибатҳои аз нигоҳи ҷамъияти хавфнок дар шакли расонидани зарари назаррас;

в) робитаи сабабӣ байни кирдор ва оқибатҳои фарорасида.

Вайрон кардани низоми худудҳои маҳсус ҳифзшавандай табиӣ ва объектҳои табиӣ аз содир намудани кирдоре иборат аст, ки му-

тобики қонунгузориҳои дахлдор ва санадҳои меъёрии зерқонунӣ манъ гардида, мақоми ин худудҳоро танзим менамояд, аз чумла ин метавонад дар соҳтмони биною ташкилот, роҳҳо, ҳатҳои кӯбур ва гайра, ичрои фаъолияти хочагидорӣ дар ҳудуди мамнӯъгоҳҳо ё паркҳои миллӣ, қашғ ва коркарди қанданиҳои фоиданок дар ҳудуди паркҳои миллӣ соҳтани қитъаҳои боғдорӣ ва бӯстонсаро, ҳарарат ва истгоҳи меҳаникӣ нақлиёт, ки ба фаъолияти парки миллӣ алоқаманд намебошад ва гайра, истифодай ба сифтаи ҷароғоҳ алафдаравӣ, ҷидани гул, сӯхтани алафҳои хушк ва гайра, инчунин дар боғҳои ботаникӣ ифода ёбад.

Оқибатҳои ҳамин ҷиноят аз расонидани зарари назаррас, ки ба ҳудуди маҳсус ҳифзшавандай табиӣ ва объектҳо иборат аст. Расонидани зарари назаррас ба ҳудудҳои маҳсус ҳифзшавандай табиӣ ва объектҳо аз ҷониби суд дар ҳар як ҳолати мушаҳҳас бо дарназардошти ҳолати парванда эътироф мегардад. Андозаи зарар мутобики таксаҳои тасдиқнамудаи Ҳукумати ҶТ ва методикай муқарраргардида ва ҳангоми мавҷуд набудани онҳо, мутобики ҳарочоти воқеӣ оид ба барқарорсозӣ муайян карда мешавад.

Таркиби ин ҷиноят моддӣ мебошад. Ҕиноят аз лаҳзаи фарорасии оқибат – расонидани зарари ҷиддӣ хотимаёфта ба ҳисоб меравад,

Тарафии субъективии ҳамин ҷиноят бо шакли гуноҳи барқасдона тавсиф карда мешавад.

Субъекти ҳамин ҷиноят ҳама гуна шахси қобили амал мебошад, ки ба синни 16 расидааст.

Дар ҳудудҳои маҳсус ҳифзшавандай табиӣ ва объектҳои содир намудани ҷунин ҷиноятҳои экологӣ ба монанди ифлос намудани об, сайди гайриқонуни ҳайвонот ва набототи обӣ, шикори гайриқонунӣ ва дигар ҷиноят наметавонад мутобики моддаи 236 КҔ ҔТ бандубаст гардад. Он бояд мутобики дигар моддаҳои КҔ, ки таркиби маҳсуси ҷиноятро нисбат ба онҳо пешбинӣ менамояд, бандубаст гардад.

Категорияи ҷиноят начандон вазнин эътироф мешавад.

## **БОБИ XXXIV ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ ТАРТИБОТИ ЧАМЬИЯТИЙ ВА АХЛОҚ**

- § 1. Тавсифи умумии чиноятхо ба муқобили тартиботи чамъиятий ва ахлоқ**
- § 2. Чиноятхо ба муқобили тартиботи чамъиятий**
- § 3. Чиноятхо ба муқобили ахлоқ**

### **§ 1. Тавсифи умумии чиноятхо ба муқобили тартиботи чамъиятий ва ахлоқ**

Чиноятхо ба муқобили тартиботи чамъиятий ва ахлоқ дар фасли X боби 25 КҖ ЧТ муқаррар гардидаанд. Боби 25 КҖ ЧТ “Чиноятхо ба муқобили тартиботи чамъиятий ва ахлоқ” аз рўйи объекти бевосита ба ду зергурӯҳ чудо мешавад:

1. Чиноятхо ба муқобили тартиботи чамъиятий:
  - авбошӣ – моддаи 237 КҖ ЧТ;
  - вандализм - моддаи 237<sup>1</sup> КҖ ЧТ.
2. Чиноятхо ба муқобили ахлоқи чамъиятий:
  - ба фохишагӣ ҷалб намудан – моддаи 238 КҖ ЧТ;
  - ташкил ё нигаҳдошти фохишаҳонаҳо, даллагӣ ё занҷаллобӣ – моддаи 239 КҖ ЧТ;
  - ташкил ё нигоҳдории қиморхона (казино), мизу автоматҳои бозӣ бо бурди пулӣ – моддаи 240 КҖ ЧТ;
  - гайриқонунӣ тайёр кардан ва муомилоти мавод ё предметҳои порнографӣ – моддаи 241 КҖ ЧТ;
  - тайёр кардан ва муомилоти мавод ё предметҳои порнографӣ бо акси ноболигон – моддаи 241<sup>1</sup> КҖ ЧТ;
  - истифодаи ноболиг бо мақсади истеҳсол намудани мавод ё предметҳои порнографӣ – моддаи 241<sup>2</sup> КҖ ЧТ;
  - несту нобуд ё вайрон кардани ёдгориҳои таъриҳ ва фарҳанг – моддаи 242 КҖ ЧТ;
  - таҳқири часади фавтидагон ва гӯри онҳо – моддаи 243 КҖ ЧТ.

Дар зери мағҳуми чиноятхо ба ба муқобили тартиботи чамъиятий ва ахлоқ кирдорҳои қасданаи ба чамъият хавфноки аз

тарафи КЧ ЧТ пешбинишудаи ба тартиботи чамъиятӣ ва ахлоқи чамъиятӣ зарар расонида ё бо пойдор намудани таҳди迪 расонида ни чунин зарар алқаманд буда фаҳмида мешавад.

Чиноятҳо ба ба муқобили тартиботи чамъиятӣ ва ахлоқ яке аз чиноятҳои паҳншуда ва нисбатан бисёртар содиршаванде мебошанд, ки дар баробари таҷовуз намудан ба тартиботи чамъиятӣ ва ахлоқи чамъиятӣ ба оромӣ, даҳлопазирии шахсӣ, саломатӣ, муносибатҳои молу мулкӣ ва механизми устувори фаъолияти институтҳои давлатиу чамъиятӣ зарар мерасонанд.

Дар амалияи ҳукуқтагбиқунӣ чиноятҳо ба муқобили тартиботи чамъиятӣ ва ахлоқ то ҳол ҳамчун чиноятҳои хавфнок ва паҳнгардида, ба дағалона вайрон намудани тартиботи чамъиятӣ, ахлоқи чамъиятӣ ва оромии шаҳрвандон равона карда шуда, аксар вақт ба содиршавии дигар чиноятҳои вазнинтар оварда мерасонанд.

Объекти намудии чиноятҳо ба муқобили тартиботи чамъиятӣ ва ахлоқ ин тартиботи чамъиятӣ ва ахлоқ мебошад.

Тартиботи чамъиятӣ механизми устувори фароҳами оромӣ, тартиботи ҳукуқӣ, даҳлопазирии шахсият, тамомияти моликият аст, ки ба фаъолияти муназами мақомоти давлатӣ ва институтҳои чамъиятӣ мусоидат менамояд.

Ахлоқ ин як шакли шуури чамъиятӣ буда, воқеяти иҷтимоиро ба воситаи механизми афкори умум ва эътиқодоти шахсӣ инъикос менамояд ва тарзу дараҷаи зисту зиндагии одамонро ба таври маҳсус дар доираи тасаввуроту андешаҳои одамон дар бораи некиу бадӣ, принсипу меъёрҳо ва арзишҳои ахлоқӣ акс менамояд. Ахлоқ ҳамчун маҷмӯи меъёрҳо, принсипҳо ва урфу одатҳо баромад менамояд, ки одамон дар фаъолияти амалии ҳаёти чамъиятии хеш онҳоро ба инобат мегиранд. Мадди назар кардани ин меъёру принсипҳои ахлоқӣ метавонанд ба вайрон шудани муносибатҳои байнҳамдигарии аҳлии чомеа оварда расонад. Ахлоқ рафттору кирдори амалии одамон буда, меъёри баҳодихӣ ба рафттору кирдори одамон маҳсуб мегардад, яъне то ба қадом андоза рафттору кирдори одамон тибқи меъёрҳои устувору қабулгардида сурат мегиранд ва то ба қадом андоза онҳо ҷавобгӯи талаботи ахлоқӣ мебошанд. Аз ин нӯқтаи назар рафттори одамон бо истилоҳҳои “хушаҳлоқ” ва “бадаҳлоқ” баҳогузорӣ карда мешаванд.

Ба фоҳишагӣ ҷалб намудан, ташкил ё нигаҳдошти фоҳишахо наҳо, даллагӣ ё занҷаллобӣ, ташкил ё нигоҳдории қиморхона (казино), мизу автоматҳои бозӣ бо бурди пули, гайриқонунӣ тайёр кардан ва муомилоти мавод ё предметҳои порнографӣ, тайёр кардан ва муомилоти мавод ё предметҳои порнографӣ бо акси ноболигон, истифодаи ноболиг бо мақсади истехсол намудани мавод ё предметҳои порнографӣ, несту нобуд ё вайрон кардани ёдгориҳои

таърих ва фарҳанг, инчунин таҳқири часади фавтидагон ва гӯри онҳо ба категорияҳои “бадаҳлоқӣ” ворид гардида, нисбат ба дигар арзишҳои аҳлоқии ҷамъиятӣ ҳавфнокиашон баландтар мебошанд, бинобар ин дар моддаҳои 238 то 243 КҶ ҔТ нисбат ба ин амалҳо ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар гардидааст.

Ба сифати объекти иловагии ҷиноятҳо ба муқобили тартиботи ҷамъиятӣ ва аҳлоқ, инкишофёбии мұтадили рӯҳиву ҷисмонии ноболигон ҳамчун манфиати бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшаванда баромад карда метавонанд:

1. тайёр кардан ва мұомилоти мавод ё предметҳои порнографӣ бо акси ноболигон – моддаи 241<sup>1</sup> КҶ ҔТ;

2. истифодаи ноболиг бо мақсади истеҳсол намудани мавод ё предметҳои порнографӣ – моддаи 241<sup>2</sup> КҶ ҔТ.

Аз рӯйи алломатҳои тарафи объективӣ, ҷиноятҳо ба муқобили тартиботи ҷамъиятӣ ва аҳлоқ бо ҳаракатҳои фаъолона содир мешаванд.

Аз рӯйи алломатҳои тарафи субъективӣ ҷиноятҳо ба муқобили тартиботи ҷамъиятӣ ва аҳлоқ қасдона содир карда мешаванд.

Субъекти ҷиноятҳо ба муқобили тартиботи ҷамъиятӣ ва аҳлоқ шахси воқеи мукаллафи ба синни 16 расида мебошад, ба истиснои қисмҳои 2 ва 3 моддаи 237 КҶ ҔТ (авбошӣ) ки субъект шахси ҷисмонии мукаллафи ба синни 14-сола пешбинӣ шудааст. Дар баязе таркиби ин ҷиноятҳо бо ҳолатҳои вазнинкунанда субъекти ҷиноят махсус мебошад. Мисол, қисми 2 моддаи 241, банди “а” қисми 2 моддаи 241<sup>1</sup>, моддаи 241<sup>2</sup> КҶ ҔТ.

## § 2. Ҕиноятҳо ба муқобили тартиботи ҷамъиятӣ

### Авбошӣ

Авбошӣ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 237 КҶ ҔТ пешбинӣ шуда, аз 3 қисм иборат аст.

Авбошӣ ҳамчун кирдори ҷиноятии паҳнгардида, ба дағалона вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ, оромии шаҳрвандон равона карда шуда, аксар вақт ба содиршавии дигар ҷиноятҳои вазнинтар оварда мерасонад. Ба гайр аз ин, ба ақидаи мутахассисони соҳа он ҳусусияти латентнокии баландро доро мебошад<sup>6</sup>.

Объекти бевоситай ҷинояти номбурдaro яке аз муносибатҳои мухимтарини ҷамъиятӣ, яъне тартиботи ҷамъиятӣ ташкил медиҳад.

<sup>6</sup> Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т.2. Особенная часть. М.: Юрид. лит., 2004. С. 393.

Дар илми хукуқшиносӣ таҳти мафҳуми тартиботи ҷамъиятӣ маҷмӯи муносибатҳои ҷамъияти фаҳмида мешаванд, ки озодӣ ва даҳлнозазирӣ шахсият, оромии ҷомеа, шароити мӯтадили меҳнат ва истироҳат ва фаъолияти дурустӣ корхона ва муасисаҳоро таъмин мекунанд.

Ба таври дигар тартиботи ҷамъиятӣ ин механизми усутувори тавлиди оромӣ, тартиботи хукуқӣ, даҳлнозазирӣ шахсият, томияти моликиятаст, ки ба фаъолияти мунаzzами мақомоти давлатӣ ва институтҳои ҷамъиятӣ, мусоидат менамояд<sup>7</sup>.

Ба сифати объекти иловагии ҷинояти мазкур обрӯ ва эътибори шаҳс, саломатии инсон, муносибатҳои молу мулкӣ ва фаъолияти мӯтадили корхона ва муассисаҳо баромад карда метавонад.

Тарафи объективии авбошӣ аз ҳаракатҳои фаъол дар шакли дағалона вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ, ки дар беэҳтиромӣ нисбат ба ҷамъият зоҳир мегардад ва бо зӯроварӣ ба шаҳрвандон ё таҳди迪 истифодаи зӯроварӣ, ҳамчунин несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки гайр алоқаманд мебошад, иборат аст.

Таҳти мафҳуми дағалона вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ бояд ҳаракатҳое фаҳмида шаванд, ки бо онҳо ба манфиатҳои шаҳсӣ ё ҷамъиятӣ зарари ҷиддӣ расонида шудааст, нисбат ба шаҳрвандон ягон намуди зӯроварӣ ё таҳди迪 истифодаи он татбик гардидааст ё дар несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки гайр ё таҳди迪 он ва ё ин ки дар дағалона вайрон намудани ахлоқи ҷамъиятӣ ифода ёфтааст.

Беэҳтиромӣ нисбат ба ҷамъият дар ҳаракатҳое зоҳир мегардад, ки бо онҳо ба манфиатҳои шаҳсони сершумор ё аққалан як нафар зарар расонида шудааст, ки дар ҷойи содир гардидани авбошӣ ҳузур дошта, бо ин сабаб ҷабрдида гаштааст. Ҳаракатҳои авбош на ба муқобили шаҳси мушаххас аз рӯйи ангезаҳои шаҳсӣ, балки бар зидди ҳар як шаҳс, аксар вақт ба муқобили шаҳси ношинос равона карда мешавад<sup>8</sup>.

Аз дизпозитсияи моддай 237 КҶ ҶТ бар меояд, ки дағалона вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ ва беэҳтиромӣ нисбат ба ҷамъият бо зӯроварӣ ба шаҳрвандон ё таҳди迪 истифодаи зӯроварӣ, несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки гайр алоқаманд мебошанд. Ин чунин маъно дорад, ки бидуни зӯроварӣ ба шаҳрвандон ё таҳди迪 истифодаи зӯроварӣ ва бе несту ё вайрон

<sup>7</sup> Тафсир ба КҶ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 490.

<sup>8</sup> Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судии баррасии парвардаҳои ҷиноятӣ вобаста ба авбошӣ» аз 26.06.2009, №20 (банди 8) // Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 93.

кардани молу мулки гайр, дағалона вайрон намудани тартиботи чамъиятӣ имконнопазир аст. Ин нуқтаи назарро мафҳуми дағалона вайрон намудани тартиботи чамъиятӣ, ки дар Карори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судии баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ вобаста ба авбошӣ» оварда шуда-аст, исбот менамояд.

Зӯроварӣ ба шаҳрвандон дар авбошӣ ҷунин маъно дорад, ки шаҳси гунаҳгор нисбати шаҳс ё шаҳсони дар ҷойи чамъиятӣ ҳузурдошта таъсири ҷисмонӣ мерасонад, яъне онҳоро лату кӯб мекунад ё ба онҳо зарари сабук ё миёна мерасонад. Дар баъзе мавриҷҳо кирдорҳои зӯроварии авбошона дутарафа буда, аз ҷониби ду нафар нисбати ҳамдигар ё аз ҷониби якчанд нафар муқобили ҳам содир шуданашон мумкин аст, яъне шаҳс дар як вақт метавонад ҳам гунаҳгор ва ҳам ҷабрдида бошад.

Таҳди迪 истифодаи зӯроварӣ дар ҷинояти мазкур ҷунин маъно дорад, ки нисбати шаҳс ё шаҳсони дар ҷойи чамъиятӣ ҳузурдошта (ҷабрдида ё ҷабрдидаҳо) аз ҷониби гунаҳгор таъсири рӯҳӣ (психикӣ) оид ба нияти расонидани зарари ҷисмонӣ расонида мешавад (таҳди迪 лату кӯб, таҳди迪 расонидани зарари сабук, миёна ва вазнин ба саломатӣ ё таҳди迪 күштани шаҳс). Таҳдид бо-яд воқеӣ бошад ва дар ботини ҷабрдида ҳиссияти тарсу ҳаросро ба вучуд орад. Таҳдид ҳусусияти шифоҳӣ дошта, одатан бо овози ба-ланд ифода мейбад.

Таҳти мафҳуми несту нобуд кардани молу мулки гайр дар авбошӣ ҷунин кирдорҳое фаҳмида мешаванд, ки шаҳси гунаҳгор дар ҷойи чамъиятӣ дар барорбари дағалона вайрон намудани тартиботи чамъиятӣ ва беэҳтиромӣ нисбати чамъият молу мулки шаҳси дигарро пурра нест намуда, ба ҳолати корношоямӣ оварда мерасонад, ки он арзиши иқтисодии худро гум мекунад ва аз рӯйи таъйиноташ истифода бурдани он номумкин мегардад.

Вайрон кардани молу мулки гайр дар авбошӣ ҷунин кирдорҳое фаҳмида мешаванд, ки шаҳси гунаҳгор дар ҷойи чамъиятӣ молу мулки гайрро қисман корношоям мекунад, ки дар натиҷа бе барқарор ва таъмир намудан истифодабарии онҳо имконнопазир мегардад.

Несту нобуд ва вайрон кардани молу мулки гайр кирдорҳои ба ҳамдигар хеле монанд буда, дар баъзе ҳолатҳо ҳангоми содир шудани авбошӣ дар якҷоягӣ содир мешаванд. Масалан ҳангоми занонзани шаҳси гунаҳгор либосҳои ҷабрдидаро даронда, дар вақти задани зарба соати дастии ўро мешиканад, ки пурра аз кор монда, таъйиноти истифодабарии гум мекунад.

Қасдан несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки гайр, ки аз ҳиссияти авбошӣ бо аломатҳои вазнинкунданаи қисми 2-и мод-

даи 255 Кодекси чинояти Чумхурии Тоҷикистон содир шудааст, ҳамчун маҷмӯи чиноятҳо бандубаст карда мешавад<sup>9</sup>.

Яке аз масъалаҳои муҳим, ки ҳам аҳаммияти назариявӣ ва ҳам амалӣ дорад, ин фарқгузорӣ байнӣ авбошӣ ва майдавбошӣ мебошад, ки яке чиноят ва дигаре ҳукуқвайронкунии маъмурӣ маҳсуб меёбанд. Чуноне, ки аз дизпозитсияи моддаи 237 КҶ ҶТ бар меояд, авбошӣ ин дагалона вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ мебошад. Чунончи дар боло қайд шуд ва аз муқаррароти Қарори Пленуми Суди Олий бар меояд, **дагалона** вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ бояд ҳаракатҳое фахмида шаванд, ки бо онҳо ба манфиатҳои шаҳсӣ ё ҷамъиятӣ зарари ҷиддӣ расонида шудааст, нисбат ба шаҳрвандон ягон намуди зӯроварӣ ё таҳди迪 истифодаи он татбиқ гардидааст ё дар несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки ғайр ё таҳди迪 он ва ё ин ки дар дагалона вайрон намудани аҳлоқи ҷамъиятӣ ифода ёфтааст. Аз мағҳуми додашуда чунин хulosса баровардан лозим меояд, ки дар майдавбошӣ тартиботи ҷамъиятӣ дагалона вайрон карда намешавад. Чуноне, ки аз муқаррароти моддаи 460 Кодекси ҳукуқвайронкунии маъмурии Чумхурии Тоҷикистон бар меояд майдавбошӣ ин дар ҷойҳои ҷамъиятӣ дашном додан, ба таври таҳқиромез дарафтодан ба одамон, ҳамчунин содир намудани дигар кирдорҳои ба ин монанд, ки тартиботи ҷамъиятӣ ва осудагии одамонро ҳалалдор мекунанд, мебошад.

Барои муайян қардани фарқияти авбошии дорои ҷавобгарии чиноятӣ аз майдаавбошӣ лозим аст, дараҷаи вайрон қардани тартиботи ҷамъиятӣ, ки дар асоси маҷмӯи ҳолатҳои кор: ҷой, тарзи содир намудани ҳаракатҳои зиддиҳуқуқӣ, шиддатнокӣ, давомнокӣ ва ғайраҳо муайян қарда шудаанд, ба инобат гирифта шаванд.

Тарафи субъективии авбошӣ аз ғуноҳ дар шакли қасди бевосита иборат аст. Ғунахгор дарк менамояд, ки тартиботи ҷамъиятиро дагалона вайрон қарда, нисбати ҷамъият беҳхтиромӣ зоҳир намуда, зӯроварӣ ё таҳди迪 истифодаи зӯроварӣ нисбати шаҳрвандон ҳамчунин несту нобуд ё вайрон қардани молу мулкро дарк қарда, имконият ё ногузирӣ фаро расидани оқибат дар шакли зарар расонидан ба тартиботи ҷамъиятиро пешбинӣ намуда, ҳоҳони фаро расидани он мебошад.

Бо назардошти он, ки тарафи субъективии авбошӣ бо қасди бевосита тавсиф мейбад, таҳқир, лату қӯб, расонидани зарари дараҷаҳои ғуногун ба саломатии инсон ва ба ҳамин монанд ҳаракатҳое, ки дар оила, нисбати хешу табор ва шиносон дар

<sup>9</sup> Қарори Пленуми Суди Олии Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судии баррасии парвандагои чиноятӣ вобаста ба авбошӣ» аз 26.06.2009, №20 (банди 9) // Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Чумхурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 93.

натицаи хусумати шахсӣ ё ҳаракатҳои нодурусти ҷабрдидағон ва гайраҳо содир гардидаанд, дар сурати мавҷуд набудани аломатҳои ҷинояти бо моддаи 237-и КҶ пешбинишишуда, бояд бо моддаҳои Қисми маҳсуси Кодекси ҷиноятӣ, ки ҷавобгариро ба-рои содир намудани ҷиноят ба муқобили шахсият пешбинӣ ме-намояд, бандубаст карда шавад. Агар чунин ҳаракатҳо бо дагалона вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ, ки дар беэҳти-ромӣ нисбат ба ҷамъият зоҳир мегарданд, содир шуда бошанд, он гоҳ кирдори мазкур бояд ҳамчун авбоӣ бандубаст карда шавад<sup>10</sup>.

Субъекти авбоӣ вобаста ба қисмҳои он ҳархела мебошад. Субъекти қисми 1 моддаи 237 шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида буда, субъекти қисмҳои 2 ва 3 бошад, шахси воқеии мукаллафи ба синни 14сола расида мебошад.

Дар қисмҳои 2 ва 3 ҷинояти мазкур якчанд бандҳои алоҳида ҳамчун ҳолати вазнинкунанда оварда шудаанд, ки ҳар яки онҳо маънидодкунии алоҳида ва мушаххасро талаб менамоянд.

Банди «а» қисми 2-и моддаи 237 КҶ ҶТ чунин авбоширо пешбинӣ кардааст, ки дар натиҷаи истифодаи зӯроварӣ ба саломатии ҷабрдида зарари миёна расида бошад. Бо ин банд ҳаракатҳои гунаҳгор дар ҳолате бандубаст карда мешаванд, ки дар натиҷаи содир намудани кирдорҳои авбошона ба саломатии ҷабрдида чунин намуд зараре расида бошад, ки боиси ҳаробша-вии тӯлонии саломатӣ ё ба таври устувору назаррас аз даст до-дани камтар аз сяеки қобилияти умумии меҳнатӣ шудааст.

Дар ин ҳолат, ҳаракатҳои гунаҳгор бандубости иловагиро бо моддаҳое, ки ба расонидани зарари миёна ба саломатии шахс воба-стаанд, талаб намекунад.

Дар банди «б» қисми 2-и моддаи 237 КҶ ҶТ содир намудани авбоӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон, ё гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ё муташаккил ё такроран пешбинӣ карда шудааст.

Аз моҳият ва мазмуни муқаррароти банди мазкур бар мео-яд, ки мақомоти қонунгузор содир намудани авбоширо бо се шакли шарикӣ, яъне аз ҷониби гурӯҳи шахсон бе маслиҳати пешакӣ, ё гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ё муташаккил ва як шакли сершумории ҷиноят яъне такрори ҷиноят пешбинӣ наму-дааст.

Авбоӣ бе маслиҳати пешакӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон соди-ршуда эътироф мешавад, агар дар он шахсоне иштирок карда

<sup>10</sup> Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судии баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ вобаста ба авбоӣ» аз 26.06.2009, №20 (банди 18) // Маҷмӯа қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 96.

бошанд, ки дар хусуси якчоя содир намудани он пешакӣ маслиҳат накардаанд.

Барои он ки авбоӣ аз ҷониби гурӯҳи шаҳсон содиршуда эътироф шавад, шарт нест, ки маслиҳати пешакӣ бо мақсади содир намудани авбоӣ байни онҳо мавҷуд бошад. Ҳамаи онҳое, ки якчоя авбоширо содир кардаанд ва онҳое, ки ба ҳаракатҳои авбоӣ ҳамроҳ шудаанд, аъзои гурӯҳи шаҳсони авбоӣ содир намуда ба ҳисоб мераванд<sup>11</sup>.

Авбоӣ бо маслиҳати пешакӣ аз ҷониби гурӯҳи шаҳсон содиршуда эътироф мешавад, агар дар он шаҳсоне иштирок карда бошанд, ки дар хусуси якчоя содир намудани он пешакӣ маслиҳат кардаанд.

Авбоӣ аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содиршуда эътироф мешавад, агар он аз ҷониби гурӯҳи устувори шаҳсоне, ки пешакӣ барои содир кардани як ё якчанд ҷиноят муттаҳид шудаанд, содир шуда бошад.

Бояд дар назар дошт, ки гурӯҳи муташаккил аз гурӯҳи шаҳсон пеш аз ҳама бо устуворӣ ва муттаҳидии он фарқ мекунад. Гурӯҳи муташаккил бо мақсади содир намудани ҷиноят, бо тайёрии тарзи иҷроқунии он ва тарҳрезии пешакии нақши ҳар як аъзои гурӯҳ, таъсис дода мешавад.

Барои бандубости кирдори айбдоршаванда бо аломати тақрорӣ қаблан барои авбоӣ маҳкум шудан ё нашудани ў аҳаммият надорад. Авбоӣ тақроран ҳисобида мешавад, агар барои ҷиноятӣ қаблан содиркардааш гунахгор аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда нашуда, ё доги судиаш барҳам нахӯрда ва ё бардошта нашуда бошад.

Банди «в» қисми 2-и моддаи 237 КҶ ҶТ содир намудани чунин авбоширо пешбинӣ намудааст, ки агар бо нишон додани муқобилият ба намояндаи ҳокимијат содир шуда бошад.

Таҳти мағҳуми нишон додани муқобилият ба намояндаи ҳокимијат ё дигар шаҳсе, ки вазифаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятиро ба уҳда дорад ё худ ба нафаре, ки ба вайрон кардани тартиботи ҷамъиятий монеъ шудааст, бояд кирдори қасданаи гунаҳгор бо мақсади бартараф кардани ҳаракатҳои қонунии шаҳсони номбурда ва дигар шаҳрвандон, ки ба вайрон кардани тартиботи ҷамъиятий монеъ шудаанд, фаҳмида шавад. Масалан, ҳангоми дастгир намудани шаҳси авбоӣ содирнамуда, бесилоҳ кардан нигоҳ доштан ё

<sup>11</sup> Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судии баррасии парвандагои ҷиноятӣ вобаста ба авбоӣ» аз 26.06.2009, №20 (банди 12) // Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 94.

бо дигар тарз монеъ шудан ба идома ёфтани харакатҳои авбошонай ӯ.

Харакатҳои авбошӣ бо нишон додани муқобилият ба корманди милитсия, хизматчии ҳарбӣ, намояндаи ҳокимият ё шахсе, ки вазифаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятиро ба уҳда дорад ё дигар шаҳрванд, ки ба вайрон кардани тартиботи ҷамъияти монеъ шудааст, аз ҷумла бо истифодাই зӯроварӣ ё таҳди迪 истифодাই он нисбати шахсони номбурдаро банди «в» қисми 2-и моддаи 237 КҶ дар бар гирифта, бандубости иловагиро бо дигар моддаҳои КҶ талаб намекунад.

Ба ғурӯҳи шахсоне, ки вазифаи ҳимояи тартиботи ҷамъиятиро ба уҳда доранд хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони фаъолияти муҳофизатӣ дошта, ки ба ҳифзи амнияти ҷамъияти ва тартиботи ҷамъияти ҷалб карда шудаанд, шахсони мансабдори мақомоти ҳудидоракуни ҳокимияти маҳаллӣ, ки бо ваколати маҳсуси мақомоти зикршуда фаъолияти ҳифзи тартиботи ҷамъиятиро амалӣ месозанд, дохил мешаванд.

Банди «г» қисми 2-и моддаи 237 КҶ ҶТ содир намудани авбоширо бо бешармии хоса, ки дар беътинои ошкоро нисбати меъёрҳои қабулшудаи одобу ахлоқ ифода мейбанд, пешбинӣ намудааст.

Бешармии хоса, ки дар беътинои ошкоро нисбати меъёрҳои қабулшудаи одобу ахлоқ чунин маъно дорад, ки агар шахси гунаҳгор ошкоро меъёрҳои ахлоқиро, ки тартиботи ҷамъиятиро нигоҳ медоранд, вайрон намуда, бешармии аз ҳад зиёд содир намояд.

Авбошие, ки бо бешармии хоса буданаш фарқ мекунад, мумкин аст, харакатҳои авбошонае дониста шаванд, ки бо бехурматии намоишкорона нисбати меъёрҳои қабулшудаи одобу ахлоқи ҷамъияти содир гардида, дар содир намудани беҳаёғӣ, ранҷу азоб додани беморон, пиронсолон, хурдсолон ва шахсоне, ки дар ҳолати очизӣ қарор доранд ва гайраҳо ифода ёфтаанд.

Банди «а» қисми 3-и моддаи 237 КҶ ҶТ чунин авбоширо пешбинӣ кардааст, ки бо истифодাি силоҳ ё предмети ба сифати силоҳ истифодашаванда содир шуда бошад.

Зери мағҳуми истифодাি силоҳ ё предмети ба сифати силоҳ истифодашаванда, бояд ҳаракатҳои қасданаи шахс бо мақсади истифодабарии онҳо чӣ барои расонидани зарари ҷисмонӣ ва чӣ барои расонидани таъсири рӯҳӣ ба ҷабрдида, ҳамчунин дигар ҳаракатҳо, ки аз қасди вөкөсии шахс бо мақсади истифода ё таҳди迪 истифода бурдани силоҳ ё предмети ба сифати силоҳ истифодашаванда шаҳодат медиҳанд, фахмида шавад.

Предметҳое, ки айборшаванда қаблан бо мақсади расонидани зарари ҷисмонӣ бо ҳуд овардааст, инҷунин истифода ё кӯшиши истифода намудани предметҳое, ки дар ҷойи содиршавии ҷиноят

ёфт гардида, маҳз барои расонидани зарари чисмонӣ омода карда нашудаанд, аммо тибқи сифати худ метавонанд ба саломатии шахс зарар расонанд, ҳамчун предмети ба сифати силоҳ истифодашаванда, эътироф карда мешаванд.

Банди «б» қисми 3-и моддаи 237 КҶ ҶТ чунин авбошиеро пешбинӣ кардааст, ки дар ҳолати рестиидиви хавфнок ё маҳсусан хавнок содир шуда бошад.

Кирдорро бо аломати дар ҳолати ретсидиви хавфнок ё маҳсусан хавфнок, ки дар банди «б» қисми 3-и моддаи 237 КҶ нишон дода шудааст, танҳо бо риояи шартҳои дар моддаи 21-и КҶ ҶТ пешбинишуда бандубаст намудан мумкин аст.

Категорияи ҷинояти моддаи 237 КҶ ҶТ: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна; қисми 3 вазнин.

## Вандализм

Вандализм ҳамчун ҷиноят дар моддаи 237<sup>1</sup> КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст.

Объекти асосии ҷинояти мазкур муносибатҳои ҷамъиятие ме-бошанд, ки тартиботи ҷамъиятиро таъмин мекунанд.

Ба сифати обьекти иловагии ҷинояти номбурда моликият ба-ромад мекунад, чунки шаҳси гунахгор дар баробари ахлоқ ба му-носибатҳои молу мулкӣ низ зарар мерасонад. Масалан ҳарошида-ни девори бино ё шикастани шишаи истгоҳ ва ғ.

Предмети ин ҷиноятро бино ва иншоот, молу мулки дар нақлиёти ҷамъиятий ва дигар ҷойҳои ҷамъиятий ҷойдошта (курсихои нақлиёти ҷамъиятий, нишастгоҳҳо ва таҷхизотҳои бοғҳо ва ғ) таш-кил медиҳанд.

Бино ва иншоот гуфта, он обьектҳои гайриманкул фаҳмида мешавад, ки дар истифодаи инфириодӣ ё дастаҷамъӣ карор дорад – майдони варзишӣ, кӯпрукҳо, ҳисор, қалъа, хона, корхона ва ғ. Зишту қасиф намудани молу мулки манқул таркиби ҷинояти маз-курро ташкил намедиҳад<sup>12</sup>.

Тарафи обьективии вандализм аз ҳаракатҳои фаъол дар шак-ли зишту қасиф намудани бино ва дигар иншоотҳо, расонидани зи-ён ба молу мулк дар нақлиёти ҷамъиятий ва дигар ҷойҳои ҷамъиятий иборат аст.

Зишту қасиф намудани бино ва дигар иншоотҳо чунин ҳа-ракатҳое дар назар дошта шудааст, ки ба ифлос, бадсурат ё тағиیر додани ҳусни биноҳо равона шудааст. Зишту қасиф намудани бино ва дигар иншоотҳо бо тарзи хаткашӣ, расмкашӣ, тасвиркунии бе-

<sup>12</sup> Тафсир ба КҶ ҶТ / Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 493.

шармона ва дигар навиштачоти дорои мазмуни гайриахлоқӣ амалӣ карда мешаванд.

Ба чунин навиштачотҳо ва расмҳо метавонанд, суханҳои алоҳида, матнҳо ва шеърҳо доҳил шаванд<sup>13</sup>.

Расонидани зиён ба молу мулк ин пурра ё қисман ба ҳолати корношоямӣ овардани онҳо мебошад, ки бо тарзҳои механикӣ, ба воситаҳои ранга вағ содир карда мешавад.

Дар вакти баҳои ҳукуқӣ додан ба кирдорҳои дар боло зикршуда бояд имконияти бартараф намудан ва андозаи навиштачотҳо ва расмҳо ба назар гирифта шаванд. Агар дар бино навиштачотҳо ва расмҳои хусусияти ҳазлдошта, ки шаъну шарафи шахси дигарро паст зананд, бе истифодаи тарзи механикӣ ва дигар тарзҳо овекта шаванд, дар ин ҳолат ҷавобгарии ҷиноятӣ истисно мешавад.

Агар дар натиҷаи содир намудани вандализм ба молу мулки гайр зарари ҷиддӣ расонида шавад, он гоҳ кирдорҳои шахси гунаҳагор ҳамчун маҷмӯи ҷиноят бо моддаи 237<sup>1</sup> (вандализм) ва моддаи 255 (қасдан несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки гайр) КҶ ҶТ бандубаст карда мешаванд.

Вандализм ҷинояти хусусияти маъмуридошта маҳсуб ёфта, кирдорҳои номбурда дар ҳолати ҷавобгарии ҷиноятиро ба вучуд меоранд, ки агар дар давоми сол баъди татбиқи ҷазои маъмурӣ содир шуда бошанд. Аз муқаррароти моддаи моддаи 237<sup>1</sup> КҶ ҶТ бар меояд, ки барои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидани шахс муайян намудани ҳолати дар давоми сол ба ҷавобгарии маъмурӣ қашидани шахс тибқи моддаи 461 Кодекси ҳукуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмӣ аст.

Тарафи субъективии вандализмро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Шахси гунаҳагор дарк мекунад, ки бино ва дигар иншоотро зишту қасиф намуда истодааст ё ба молу мулк дар нақлиёти ҷамъиятӣ ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ зарар расонида истодааст ва ҳоҳиши онро дорад<sup>14</sup>.

Ангезаи ҷинояти мазкур пеш аз ҳама бе эҳтиромӣ нисбати ҷамъият, қасос, бадном намудани шахси дигар, бадбинии миллӣ, находӣ ё динӣ (экстремизм) вағ шуда метавонанд.

Субъекти ин ҷинояти шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Категорияи ҷинояти моддаи 237<sup>1</sup> КҶ ҶТ: начандон вазнин.

<sup>13</sup> Коментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический, постатейный). 4-е изд., перераб. и доп. / под. ред. д.ю. н., профессора С.В. Дьякова, д.ю.н., профессора Н.Г. Кадникова. М.: ИД «Юриспруденция», 2016. С. 397.

<sup>14</sup> Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т.2. Особенная часть. М.: Юрид. лит., 2004. С. 397.

### **§ 3. Чиноятын ахлок**

#### **Ба фохишагай чалб намудан**

Ба фохишагай чалб намудан ҳамчун чиноятын дар моддаи 238 КЧ ҶТ пешбиний шуда, аз ду қисм иборат аст.

Объекти чинояти мазкурро муносабатхой чамъиятие ташкил медиҳанд, ки ахлоқи чамъиятиро таъмин мекунанд.

Ба сифати объекти иловагии чинояти номбурда саломатии шахси алоҳида ё саломатии ахолии муайян баромад карда метавонад, чунки фаъолияти фохишагай заминаи паҳншавии тамоми касалиҳои сироятӣ ва зӯҳравии (венерикии) бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранд ва вируси норасонии масъунияти одам (ВИЧ) мебошад.

Тарафи объективии чинояти номбурда аз ҳаракатҳои дар шакли чалб намудан ба фохишагай бо зӯроварӣ ё таҳдиди истифодай он, истифодай вазъи тобеият, иръоб (шантаж), таҳдиди несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк ё бо роҳи фиреб, иборат аст.

Фохишагай ин фаъолияти мунтазами шахс мебошад, ки бар ивази маблаги пули ё дигар намуд тухфаи хусусияти молу мулкӣ алоқаи чинсӣ ва дигар амалҳои хусусияти шаҳвонидошта намудан ба шахсони гуногун мебошад. Яке аз аломатҳои асосии фохишагай ин мунтазамӣ мебошад, яъне як маротиба бар ивази ҳама гуна подоши моддӣ ба амал баровардани алоқаи чинсӣ ва дигар амалҳои хусусияти шаҳвонидошта ҳамчун фохишагай эътироф карда намешавад. Дигар аломати фохишагай ин бар ивази маблаг ё дигар намуд подоши моддӣ расонидани хизматрасонии шаҳвонӣ мебошад. Агар хизматрасонии шаҳвонӣ ё алоқаи чинсӣ ва дигар ҳаракатҳои дорои хусусияти шаҳвонӣ аз тарафи зан ё мард бидуни маблаг ё бидуни дигар фоидай дорои хусусияти молу мулкӣ ҳатто бо якчанд нафар расонида шаванд, дар ин ҳолат кирдорҳои ў ҳамчун фохишагай баҳо дода намешавад.

Тарзҳои ба фохишагай чалб намудан аз рӯйи дизпозитсияи моддаи номбурда инҳоянд:

а) Бо роҳи зӯроварӣ ба фохишагай чалб намудан. Ин тарз чунин маънидорад, ки шахси гунахгор нисбати ҷабрдида ҳама гунна зӯровариро аз қабили лату кӯб намудан ва расонидани зарар ба саломатии ў истифода мебарад.

Агар ҳангоми чалб намудан ба фохишагай ба ҷабрдида зарари вазнин ба саломатӣ расонида шуда бошад, он гоҳ кирдори чинояткор бояд вобаста ба ҳолатҳои кор, аз рӯйи маҷмӯи чиноятаҳои

пешбининамудаи моддаҳои 110 ва 238 Кодекси Ҷумхурии Тоҷикистон, бандубаст карда мешавад<sup>15</sup>

б) Бо роҳи таҳдиди истифодаи зӯроварӣ ба фоҳишагӣ ҷалб намудан. Таҳдид дар ин ҷо ҷунин маъно дорад, ки гунахгор ҷабрдиаро бо роҳи тарсонидан дар шакли дар сурати иҷро накардани гуфтаҳои ў дар оянда ба саломатии ў зарар расонидан ба фоҳишагӣ маҷбур менамояд. Таҳдид ин таъсиррасонии рӯҳӣ буда, ҳатман бояд аз тарафи ҷабрдида ба таври воқеъ қабул карда шавад, яъне ҷабрдида ҳатман бовар кунад, ки дар сурати иҷро накардани пешниҳод ва хоҳишҳои аз ҷониби гунахгор ба ў додашуда, ба саломатии ў ё шахсони наздики ў зарар расонида мешавад.

в) Бо истифодаи вазъи тобеъият ба фоҳишагӣ ҷалб намудан. Вазъи тобеъият ҷунин ҳолате мебошад, ки ҷабрдида ба гунахгор дар тобеъияти моддӣ, хизматӣ ва дигар намуди тобеъият қарор дошта, имконияти ба таври пурра рад карданро надорад. Тобеъияти моддӣ ҷунин шакли тобеъияте мебошад, ки ҷабрдида аз гунахгор вобастагии моддӣ дорад ё ин ки пурра ё қисман дар таъминоти моддии ў қарор дорад (масалан вобастагии иҷоранишин аз соҳибхона ва ғ.) Тобеъияти хизматӣ бошад, ҷунин маъно дорад, ки ҷабрдида ба шахси гунахгор тибқи тартиби муқаррарнамудаи са-надҳои меъёри-хуқуқӣ таҳти итоат ё фармонбардорӣ мебошад (масалан вобастагии зердаст аз сардор ва ғ.) Ба дигар намуди тобеъият тамоми шаклҳои вобастагии ҷабрдида аз гунахгор фаҳмида мешаванд ( масалан вобастагии шоҳид ё ҷабрдида аз муфаттиш ё судя ва ғ).

г) Бо роҳи иръоб (шантаж) ҷалб намудан ба фоҳишагӣ. Иръоб (шантаж) ин таҳдиди ифшии маълумоти беобрӯкунанада ё бадном-кунанда, инчунин маълумоте, ки ҷабрдида меҳоҳад онҳоро пинҳон дорад, мебошад. Ба ҷунин маълумот суханҳои воқеъ ё бофташуда, расмҳо ё наворҳои хусусияти пастзанандаи шаъну шарафи инсон доҳил шуда метавонанд. Масалан таҳдиди паҳн намудани расмҳои бараҳна ё нимбараҳна дар интернет ё таҳдиди паҳн намудани маълумот оид ба муносабати маҳрамонаи шаҳс дар байни мардум ва ғ.

ғ) Бо роҳитаҳдиди несту нобут ё вайрон кардани молу мулк ҷалб намудан ба фоҳишагӣ. Таҳдиди несту нобут ё вайрон кардани молу мулк ҷунин маъно дорад, ки ҷабрдиаро таҳти таъсири рӯҳи қарор дода, ўро метарсонад, ки дар ҳолати ба фоҳишагӣ машғул нашудан молу мулки ўро пурра ё қисман ба ҳолати корношоямӣ мерасонад. Масалан таҳдиди шикастани шишаҳои воситай нақлиётӣ ё сузонидани хонаи истиқоматӣ ва ғ.

<sup>15</sup> Тафсир ба моддаҳои алоҳидай Қисми маҳсуси Кодекси ҷиноятии Ҷумхурии Тоҷикистон // Дар зери таҳрири Қаҳҳоров А.А. Душанбе, 2011. С. 319.

д) Бо роҳи фиреб ҷалб намудан ба ғоҳишагӣ. Фиреб ин пешкаш намудани маълумоти бофташудаи бардуруғ барои гумроҳ намудани шахси дигар мебошад. Фиреб дар ин ҷо маънои онро дорад, ки шахси ҷалбқунанд бо вайдаҳои бардуруғ ҷабрдидаро ба ғоҳишагӣ ҷалб мекунад. Масалан, ҷабрдидаро бо он гумроҳ мекунад, ки ба кори ғоиданоки ҷамъияти машғул мекунад, аммо дар асл ӯро барои таъмини хизматрасонии шаҳвонӣ бар ивази маблаги пулӣ бо шахсони гуногун моил мекунад.

Таркиби ҷинояти номбурда расмӣ буда, аз лаҳзаи дар зери таъсири ҷисмонӣ ва ё рӯҳии шахси гунахгор ба алоқаи ҷинсӣ ё дигар ҳаракатҳои дорои ҳусусияти шаҳвонӣ даромадани ҷабрдида бо шахси дигар, яъне ба таври воқеӣ ба ғоҳишагӣ даст заданий ҷабрдида, хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии ҷинояти номбурда аз гуноҳ дар шакли қасди бевосита иборат аст. Шахси гунахгор дарк мекунад, ки шахси дигарро ба ғоҳишагӣ ҷалб намуда истодааст ва онро меҳоҳад. Ба сифати ангезаи ҷинояти мазкур ғоидай ҳусусияти моддӣ дошта яъне гараз баромад карда метавонад.

Субъекти ин ҷинояти шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Қисми 2 моддаи 238 КҶ ҶТ ба ғоҳишагӣ ҷалб намуданро такроран ё аз ҷониби гурӯҳи муташаккил пебинӣ намудааст.

Ба ғоҳишагӣ ҷалб намудан дар ҳолате такрорӣ эътироф мешавад, ки шахс дар вақти гуногун ду ё зиёда ҷинояти дар ҳамин модда ё қисми моддаи КҶ ҶТ пешбинишударо содир карда бошад.

Барои бандубости кирдори айборшаванд бо аломати такрорӣ қаблан барои ба ғоҳишагӣ ҷалб намудан маҳкум шудан ё нашудани ӯ аҳаммият надорад. Ба ғоҳишагӣ ҷалб намудан такроран ҳисобида мешавад, агар барои ҷинояти қаблан содиркардааш гунахгор аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда нашуда, ё догои судиаш барҳам нахӯрда ва ё бардошта нашуда бошад.

Ба ғоҳишагӣ ҷалб намудан аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содиршуда эътироф мешавад, агар он аз ҷониби гурӯҳи устувори шаҳсоне, ки пешакӣ барои содир кардани як ё якчанд ҷиноят мутахид шудаанд, содир шуда бошад.

Категорияи ҷинояти моддаи 238 КҶ ҶТ: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна.

## Ташкил ё нигоҳдошти ғоҳишаҳонаҳо, даллагӣ ё занҷаллобӣ

Ташкил ё нигоҳдошти фоҳишаҳонаҳо, даллагӣ ё занҷаллобӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 239 КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз ду қисм иборат мебошад.

Объекти чинояти номбурда муносибатҳои ҷамъиятии таъмин-кунандай ахлоқи ҷамъиятӣ мебошад.

Объекти иловагии чинояти мазкур саломатии шаҳси мушаххас ё ахолии муйян мебошад, чунки ташкил ё нигоҳдошти фоҳишаҳонаҳо, даллагӣ ё занҷаллобӣ барои ривоҷу равнақ ёфтани фоҳишагӣ мусоидат намуда, замина барои паҳншавии тамоми касалиҳои сирояти ва зӯҳравии (венерикии) бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранд ва вируси норасони масъунияти одам – ВНМО боис мешаванд.

Предмети ин чиноят фоҳишаҳона мебошад. Фоҳишаҳона ин чунин ҷойхое (бино ё иншоот) фаҳмида мешавад, ки маҳсус барои алоқаи ҷинсӣ ва дигар ҳаракатҳои ҳусусияти шаҳвонӣ дошта намудан, ё таъмини хизматрасонии шаҳвонӣ ташкил шуда, шаҳси ташкилкунандай он аз истифодаи чунин ҷойҳо фоидай моддӣ ба даст меорад. Ҳамчун фоҳишаҳона ҳонаи истиқоматӣ, меҳмонхона, бӯстонсарой, тараҳхона, ҳамом, таҳхона, болоҳона, маркази масҳгарӣ, сарой ва ғ шуда метавонад.

Тарафи объективии ин чиноят аз ҳаракатҳои зерин иборат аст:

- Ташкил ё нигаҳдошти фоҳишаҳона;
- Нигаҳдошти фоҳишаҳона;
- Даллагӣ бо гарази шаҳсӣ;
- Занҷаллобӣ.

Ташкили фоҳишаҳона чунин ҳаракатҳое фаҳмида мешаванд, ки бо ба вучуд овардани чунин ҷойҳо дар шакли ҷустуҷӯи он, мувофиқ намудани он, бо мақсади ба амал баровардани фаъолияти фоҳишагӣ равона гардидааст.

Таҳти мағҳуми нигоҳдошти фоҳишаҳона бошад, чунин ҳаракатҳое фаҳмида мешаванд, ки ба танзими фаъолияти мутъадил ва таъмини низоми кори он равона шудааст. Одатан нигоҳдошти фоҳишаҳона байди ташкили он амалӣ карда мешавад. Ҳамчун нигоҳдошт пеш аз ҳама сари вакт гирифтани ҳақи хизмат, додани иҷораи он (агар он ба тарики иҷора гирифта шуда бошад), таъмин намудани ашёҳои лозима, таъмин намудани тозагӣ ва ғ доҳил шуда метавонанд.

Ҳаракатҳои ташкил ё нигоҳдошти фоҳишаҳона одатан бо ҳамдигар алоқамандии зич дошта, нигоҳдошти фоҳишаҳона бе ташкили он имконнозазир аст ва дар бисёр мавриҷҳо аз ҷониби як шаҳс ба амал бароварда мешаванд.

Даллагӣ бо гарази шаҳсӣ дар чинояти мазкур ин чунин ҳаракате фаҳмида мешавад, ки бар ивази маблағи пулӣ барои таъмин намудани воҳурӣ баҳри анҷом додани алоқаи ҷинсӣ ва дигар ҳаракатҳои дорои ҳусусияти шаҳвонидошта байни ду шаҳс равона кар-

да мешавад. Даллагӣ ин як навъи миёнаравӣ буда, пешкаш намудани шахсеро, ки ба хизматрасонии шаҳвонӣ машғул аст (фоҳиша) ба шахсе, ки ба ин навъи хизматрасонӣ эҳтиёдошта (мизоч) мебошад. Даллагӣ танҳо дар ҳолате ҷиноят эътироф мешавад, ки агар он бо ғарзи шаҳсӣ содир шуда бошад. Ғарз дар ин ҷиноят чунин маъно дорад, ки шаҳси гунахгор барои ба даст овардани фоидай моддӣ байнӣ шаҳсонӣ дар боло зикршуда воҳӯрӣ ташкил менамояд. Агар даллагӣ ҳусусияти ғарзномоӣ надошта бошад, дар он ҳолат кирдори ҷиноятиро ташкил намедиҳад, яъне агар шаҳс бе ба даст овардани фоидай моддӣ байнӣ ду шаҳс миёнаравӣ қунад, он тоҳуҷ ҳаракатҳои ўҳамчун ҷиноят баҳо дода намешаванд.

Занҷаллобӣ ин ҳаракатҳое мебошанд, ки ба ҷалб намудани якчанд шаҳс ба фоҳишагӣ ва назорати мунтазам аз болои даромади онҳо равона карда мешавад. Яке аз ҳусусиятҳои фарққунандай занҷаллобӣ аз даллагӣ дар он аст, ки дар занҷаллобӣ аз болои маблағи бадастовардаи ғаъолияти фоҳишагӣ назорат мебарад, аммо дар даллагӣ бошад чунин назорат вучуд надорад ва танҳо барои миёнаравӣ маблағи муайян ситонида мешавад.

Таркиби ҷинояти мазкур аз рӯйи конструксияи (соҳтори) тарафи объективӣ расмӣ буда, аз лаҳзаи ташкил ё нигоҳдошти фоҳишахона (ба таври воқеъ оғоз намудани ғаъолияти он) ва оғози ғаъолияти даллагӣ ё занҷаллобӣ хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии ин ҷиноят аз гуноҳ дар шакли қасди бевосита иборат аст. Шаҳси гунахгор дарк мекунад, ки фоҳишахонаро ташкил ё онро нигоҳдорӣ намуда истодааст, инчунин даллагӣ ё занҷаллобӣ намуда истодааст ва амалий шудани онҳоро меҳоҳад.

Ғарз ҳамчун ангеза танҳо барои яке аз ҳаракатҳои дар дизпозитсияи моддаи мазкур пешбинишуда, яъне даллагӣ аломати ҳатмӣ маҳсуб меёбад. Барои дигар ҳаракатҳо он ҳамчун аломати асосӣ баромад намекунад, лекин мумкин аст, ки дар баъзе ҳолатҳо онҳо аломати ғарзномоӣ содир шаванд.

Субъекти ҷинояти номбурда шаҳси ҷисмонии мукаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Категорияи ҷинояти моддаи 239 КҶ ҶТ: қисми 1 миёна; қисми 2 вазнин.

### **Ташкил ё нигоҳдории қиморхона (казино), мизу автоматҳои бозӣ бо бурди пулӣ**

Ташкил ё нигоҳдории қиморхона (казино), мизу автоматҳои бозӣ бо бурди пулӣ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 240 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст.

Объекти чинояти мазкурро муносибатҳои чамъиятие ташкил медиҳанд, ки ахлоқи чамъиятиро таъмин меқунанд.

Предмети чинояти мазкур қиморхона (казино) ва мизу автоматҳои бозӣ мебошад.

Қиморхона ин чунин маконе мебошад, ки барои ба даст овардани фоидай хусусияти молу мулкӣ ташкил шуда, дар он ҷо мардуми зиёдро чамъ намуда, онҳоро ба қиморбозӣ ҷалб намуда, ба ин восита маблағи зиёд ба даст оварда мешавад.

Қиморбозӣ ин чунин навъи бозиҳое мебошанд, ки аз маҳорату малакаи шаҳс вобастагӣ надошта, бештар хусусияти тавакалий доранд ва бурду бохти он дар бештари мавридиҳо хусусияти тасодуфиро доро мебошад. Ба инҳо пеш аз ҳама қиморбозӣ, бучулбозӣ ва г. доҳил мулкро доранд, аммо бурду бохти онҳо аз истеъдоду қобилият ва маҳорату малакаи шаҳс вобаста аст, қиморбозӣ маҳсуб намеёбанд. Аз қабили тамоми намуди бозиҳои варзиши (шоҳмот, футбол, волейбол, ҷонғонбозӣ, бокс ва г.).

Мизи бозӣ ин чунин таҷхизоти маҳсус омодагардида мебошад, ки барои гузаронидани бозиҳои шавқангези бурднок бо ҳама намудҳои бурди пулӣ васл шуда, дар онҳо муассисаи бозӣ тавассути намояндаҳои худ, ҳамчун тараф ё ҳамчун ташкилкунанда ва ё ҳамчун ташкилкунанда ва ё назоратҷӣ иштирок мемоянд.

Автомати бозӣ ин таҷхизоти маҳсусе мебошад, ки дар шакли мөханикӣ, барӯйӣ, электронӣ (компьютерӣ) амал намуда, барои гузаронидани бозиҳо бо бурди пулӣ ифода мешавад.

Тарафи объективии чинояти номбурда дар ҳаракатҳои фаъол дар шакли ташкил ё нигоҳдории қиморхона (казино), мизу автоматҳои бозӣ бо бурди пулӣ ифода мейёбад.

Ташкили қиморхона ё нигоҳдории қиморхона (казино), мизу автоматҳои бозӣ бо бурди пулӣ чунин ҳаракатҳои фаҳмида мешаванд, ки бо ба вучуд овардани чунин ҷойҳо дар шакли ҷустуҷӯи онҳо, мувоғиқ намудани онҳо, ҳаридорӣ намудани мизу автоматҳои бозӣ бо мақсади ба амал баровардани фаъолияти номбурда равона мешавад.

Таҳти мағҳуми нигоҳдошти қиморхона (казино), мизу автоматҳои бозӣ бо бурди пулӣ бошад, чунин ҳаракатҳои фаҳмида мешаванд, ки ба танзими фаъолияти мӯътадил ва таъмини низоми кори он равона мешавад.

Таркиби чинояти мазкур аз рӯйи конструксияи тарафи объективӣ расмӣ буда, аз лаҳзаи анҷом додани яке аз ҳаракатҳои дар дизпозитсия пешбинишуда хотимаёфта эътироф мешавад.

Дар Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон боби алоҳида (боби 45 аз моддаҳои 306 то 311) бо номи низоми маҳсуси андозбандӣ барои субъектҳои бизнеси бозӣ пешбинӣ шудааст.

Кодекси андози Ҷумхурии Тоҷикистон, тиҷорати бозиро, ки аз мизи бозӣ, автомати бозӣ бо бурди пулӣ, кассаи тотализатор, кассаи идораи букмекерӣ ва ғ., иборат мебошад, ҳамчун фаъолияти соҳибкорӣ эътироф намуда, онро ба рӯйхати андозсупорандагон ворид намудааст (моддаи 308 КАЧТ).

Тибқи моддаи 306 Кодекси андози Ҷумхурии Тоҷикистон мағҳумҳои мизи бозӣ, автомати бозӣ бо бурди пулӣ, кассаи тотализатор, кассаи идораи букмекерӣ чунин оварда шудаанд:

- мизи бозӣ – чойи маҳсуси бо як ё якчанд майдони бозӣ таҷхизонидашудаи субъекти (соҳиби) бизнеси бозӣ, ки барои гузаронидани бозӣ (бо бурд ва бе бурд) пешбинӣ гардида, дар он субъекти (соҳиби) бизнеси бозӣ ба воситаи намояндагони худ ҳамчун тараф ё чун ташкилкунанда иштирок менамояд, ба гайр аз ҳолатҳои қиморбозӣ;

- автомати бозӣ – таҷхизоти маҳсуси (механикӣ, барқӣ, электронӣ ё дигар таҷхизоти техникӣ) ва (ё) компьютери шахсӣ, ки барои гузаронидани бозӣ (бо бурд ва бе бурд) бе иштироки субъекти (соҳиби, намояндаи соҳиби) бизнеси бозӣ дар бозихои мазкур истифода мешаванд, ба гайр аз ҳолатҳои қиморбозӣ;

- кассаи тотализатор ё идораи букмекерӣ – чойи маҳсуси таҷхизонидашудаи соҳиби бизнеси бозӣ, ки дар он маблаги гарав ба ҳисоб гирифта шуда, маблаги бурди пардохтшаванда муайян карда мешавад;

- кассаи тотализатор ё идораи букмекерӣ – чойи маҳсуси таҷхизонидашудаи соҳиби бизнеси бозӣ, ки дар он маблаги гарав ба ҳисоб гирифта шуда, маблаги бурди пардохтшаванда муайян карда мешавад;

Қонуни ҶТ "Дар бораи низоми иҷозатдӣ" аз 22-юми июни соли 2023, ташкилу нигоҳдории кассаҳои тотализатор, букмекерӣ ва бозии лоторо бо гирифтани иҷозати маҳсус аз мақомоти даҳлдори давлатӣ, иҷозат додааст.

Аз ин лиҳоз, агар ташкил ё нигоҳдорандай қиморхона (казино), мизу автоматҳои бозӣ бо бурди пулӣ аз мақомоти даҳлдори давлатӣ иҷозатнома гирифта бошаду таҷхизоти бозӣ ба стандартҳои давлатӣ ҷавобгӯ бошад, дар ин ҳолат, кирдори шахс таркиби ҷинояти номбурдаро ташкил намедиҳад.

Тарафи субъективии ин ҷинояти аз гуноҳ дар шакли қасди бевосита иборат аст. Шахси гунахгор дарк мекунад, ки бар хилофи тартиби мӯкаррарнамудаи қонун ташкил ё нигоҳдории қиморхона мизу автоматҳои бозӣ бо бурди пулиро содир намуда истодааст ва онро меҳоҳад.

Субъекти ҷинояти номбурда шахси ҷисмонии мӯкаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Категорияи ҷинояти моддаи 240 КҔ ҟТ: начандон вазнин.

## **Файриқонунӣ тайёр кардан ва муомилоти предметҳои порнографӣ ҳамчун чиноят**

Файриқонунӣ тайёр кардан ва муомилоти предметҳои порнографӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 241 КҶ ҶТ пешбинӣ шуда, аз се қисм ва эзоҳ иборат мебошад.

Объекти чинояти мазкурро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил медиҳанд, ки ахлоқи ҷамъиятиро таъмин мекунанд.

Ба сифати предмети ин чиноят ҳама гуна мавод ё предметҳои порнографӣ эътироф мешаванд.

Порнография ин ба таври ошкоро бешармонда тасвир намудани зиндагии ҷинсии одамон мебошад. Одатан он ба таври намоишкорона алоқаи ҷинсии аслиро инъикос менамояд.

Маводи порнографӣ он асарҳои рассомӣ, нақошӣ, адабӣ, мусикиӣ, эҷодӣ ва гайра мебошанд, ки муносибатҳои маҳрамона, ҷинсӣ ва шаҳвониро тасвир менамоянд. Ба ин асарҳо пеша аз ҳама ҳикояҳо, филмҳо, руқъа (открытки), расмҳо, қандакорӣ, суратҳо, наворҳо, маводи табъу нашр, тасвирҳо, эълонҳо (афишаҳо), тамғаҳо ва ғ дохил мешаванд.

Предметҳои порнографӣ он ашёҳое мебошанд, ки хусусияти бешармии хоса ва бадаҳлоқиро доранд. Ба онҳо ҳайкалчаҳо, амсилаҳои (макетҳо) олоти ҷинсии мардона ва занона дохил мешаванд.

Бояд зикр намуд, ки барои муайян намудани хусусияти порнографӣ (фиску фучур) доштани мавод ва предметҳои дар боло зикршуда гузаронидан экспертизаи санъатшиносӣ (адабиётшиносӣ), (дар ҳолатҳои зарурӣ бо ҷалби мутахассисони шаҳватшинос (сексолог) гузаронида мешавад.

Тарафи объективии чинояти мазкур аз ҳаракатҳои фаъол дар шакли чунин кирдорҳо ифода мейбад.

а) гайриқонунӣ тайёр кардани мавод ё предметҳои порнографӣ;

б) гузаронидани мавод ё предметҳои порнографӣ тавассути Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

в) гайриқонунӣ паҳн намудани мавод ё предметҳои порнографӣ;

г) гайриқонунӣ ба намоиши оммавӣ гузоштан ё реклама намудани мавод ё предметҳои порнографӣ;

Таҳти мағҳуми гайриқонунӣ тайёр намудани мавод ё предметҳои порнографӣ ин бо тарзҳои гуногун (ба табъ расонидан, сурат гирифтан, ба навор гирифтан, расм кашидан ва ғ.) бар хилоғи тартиби муқаррарномудаи қонун омода кардан ё соҳтани предметҳои зикршуда мебошад.

Таҳти мафхуми гайриқонунӣ гузаронидани мавод ё предметҳои порнографӣ тавассути Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон кирдорҳое фаҳмида мешаванд, ки ба ворид намудан ё содир намудани чунин мавод ё предметҳо равона шудаанд.

Таҳти мафхуми Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон – хат ва сатҳи амудии аз ин ҳат гузарандаст, ки ҳудуди қаламрави давлатии (хушкӣ, обҳо, қаъри замин ва фазои ҳавоӣ) Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ҳадди фазоии амали соҳибҳиёри давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян менамояд, фаҳмида мешавад<sup>16</sup>.

Таҳти мафхуми паҳн намудани мавод ё предметҳои порнографӣ ҳама гуна кирдорҳое фаҳмида мешаванд, ки ба маълумоти дигар шахсон додан барои шинос шудан ва дидани чунин мавод равона шудааст.

Паҳн намудан ба гайр аз ҳариду фурӯш дар ҳуд тамоми тарзҳои муносибат ба чунин мавод ё предметҳоро дар бар мегирад<sup>17</sup>.

Ба намоиши оммавӣ гузоштани мавод ё предметҳои порнографӣ ҳама гуна ҳаракатҳое фаҳмида мешаванд, ки ба доираи мардуми зиёд пешниҳода намудани онҳо ва шиносой пайдо намудани онҳоро дар шакли дидан, шунидан ва хонданро дар бар мегирад.

Таҳти мафхуми реклама намудан чунин ҳаракатҳое фаҳмида мешаванд, ки ба доираи васеи шахсон пешбинӣ шуда, ҷиҳати ташаккул додан ё дастгирии шавқмандӣ ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ таъйин гардида, барои фурӯхтани чунин мавод ё предметҳо мусоидат намудан мебошад.

Тарафи субъективии ин ҷиноят аз гуноҳ дар шакли қасди бевосита иборат аст. Мақсад дар ҷинояти мазкур ба сифати аломати ҳатмӣ баромад мекунад.

Чуноне, ки аз дизпозитсияи моддаи мазкур бар меояд, гайриқонунӣ тайёр кардани мавод ё предметҳои порнографӣ ва (ё) гузаронидани онҳо тавассути Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади паҳн намудан, намоиши оммавӣ ё реклама кардан содир мешаванд.

Субъекти ҷинояти мазкур шахси воқеии мукаллафе эътироф мешавад, ки дар вақти содир намудани ин ҷиноят ба синни шонздаҳсолагӣ расида бошад.

Дар қисми 2 моддаи 241 КҶ ҶТ мазкур ҷавобгарии ҷинояти барои гайриқонунӣ тайёр кардан ва муомилоти мавод ё

<sup>16</sup> Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сарҳади давлатӣ» аз 01.08.1997 с. (моддаи 1) // Аҳбори Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 1997. №15-16. Мод. 254.

<sup>17</sup> Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекции. В двух томах. Т.2. Особенная часть. М.: Юрид.лит., 2004. С. 471.

предметҳои порнографӣ дар байни ноболигон муқаррар гардидааст, ки тибқи диспозитсияи он: пахн намудан, намоиши оммавӣ ё рекламаи мавод ё предметҳои порнографӣ дар байни ноболигон ва ё ҷалб намудани ноболиг ба муомилоти мавод ё предметҳои порнографӣ, ки аз ҷониби шаҳси ба синни ҳаждаҳ расида содир шудаанд.

Инкишофёбии мультадили ахлоқи ноболигон ҳамчун аъзои ҷамъият объекти бевоситаи иловагии ҷинояти мазкурро ташкил медиҳад.

Тарафи объективии ин ҷиноятро кирдор дар шакли ҳаркатҳои зерин ифода мекунанд: 1) пахн намудани мавод ё предметҳои порнографӣ дар байни ноболигон; 2) намоиши оммавӣ ё рекламаи мавод ё предметҳои порнографӣ дар байни ноболигон; 3) ҷалб намудани ноболиг ба муомилоти мавод ё предметҳои порнографӣ.

Тарафи субъективии ҷинояти мазкурро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад.

Субъекти гайриқонунӣ тайёр кардан ва муомилоти мавод ё предметҳои порнографӣ дар байни ноболигон шаҳси воқеии муқаллафе эътироф карда мешавад, ки дар вақти содир намудани ин ҷиноят ба синни ҳаждаҳ расидааст.

Категорияи ҷинояти дар қисми 2 моддаи 241 КҶ ҶТ пешбинигардида, миёна эътироф мешавад.

Дар қисми 3 моддаи зикргардида якчанд ҳолатҳои вазнинкунанда пешбинӣ шудаанд. Аз ҷумла дар банди «а» содир намудани гайриқонунӣ тайёр кардан ва муомилоти предметҳои порнографӣ аз ҷониби гурӯҳи шаҳсон бо маслиҳати пешакӣ ё гурӯҳи муташаккил.

Гайриқонунӣ тайёр кардан ва муомилоти предметҳои порнографӣ бо маслиҳати пешакӣ аз ҷониби гурӯҳи шаҳсон содиршуда эътироф мешавад, агар дар он шаҳсоне иштирок карда бошанд, ки дар ҳусуси якҷоя содир намудани он пешакӣ маслиҳат карда бошанд.

Гайриқонунӣ тайёр кардан ва муомилоти предметҳои порнографӣ аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содиршуда эътироф мешавад, агар он аз ҷониби гурӯҳи устувори шаҳсоне, ки пешакӣ барои содир кардани ин ҷиноят муттаҳид шудаанд.

Дар банди “б” содир намудани гайриқонунӣ тайёр кардан ва муомилоти предметҳои порнографӣ бо истифодায воситаҳои ахбори омма, аз ҷумла шабакаҳои иттилоотию телекамуникатсионӣ (инчунин шабакаи Интернет) пешбинӣ шудааст.

Бо истифодায воситаҳои ахбори омма, тайёр кардан ва муомилоти предметҳои порнографӣ чунин маъно дорад, ки чунин предметҳо дар матбуоти даврӣ, ҳамчунин агентиҳои иттилоотӣ,

барномаҳои телевизиону радио, кинохроникаҳо, сабтҳо ва барномаҳои аудио ва аудиовизуалӣ намоиш дода мешаванд.

Бо истифодаи шабакаҳои иттилоотию телекамуникатсионӣ (инчунин шабакаи Интернет), тайёр кардан ва муомилоти предметҳои порнографӣ чунин маъно дорад, ки чунин предметҳо ба воситаи шабакаҳои иттилоотию телекамуникатсионӣ ва шабакаи Интернет паҳн карда мешаванд ё намоиш дода мешаванд ё реклама карда мешаванд.

Дар банди “в” содир намудани ғайриқонунӣ тайёр кардан ва муомилоти предметҳои порнографӣ бо ба даст овардани даромад ба микдори калонро пешбинӣ намудааст. Тибки эзоҳи моддаи мазкур даромад ба микдори калон ба андозаи бештар аз дусад нишондиханда барои ҳисобҳо фаҳмида мешавад.

Категорияи ҷинояти моддаи 241 КҶ ҶТ: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна; қисми 3 вазнин.

### **Тайёр кардан ва муомилоти мавод ё предметҳои порнографӣ бо акси ноболигон**

Тайёр кардан ва муомилоти мавод ё предметҳои порнографӣ бо акси ноболигон ҳамчун ҷиноят дар моддаи 241<sup>1</sup> КҶ ҶТ пешбинӣ гардида, аз 2 қисм иборат мебошад. Моддаи мазкур бо қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тағйири иловаҳо ба КҶ ҶТ” аз 14 марта соли 2014, таҳти № 1066 ба КҶ ҶТ ворид карда шудааст.

Дар диспозитсияи қисми 1 моддаи 241<sup>1</sup> КҶ ҶТ тайёр кардан ва муомилоти мавод ё предметҳои порнографӣ бо акси ноболигон ҳамчун ҷиноят баён карда шудааст: тайёр кардан, соҳиб шудан, нигоҳ доштан ва (ё) гузаронидан тавассути Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо максади паҳн намудан, намоиши оммавӣ ё reklamae кардан ва ё паҳн намудан, намоиши оммавӣ ё reklamae мавод ё предметҳои порнографӣ бо акси ноболигон.

Аз ҷиҳати он, ки тайёр кардан ва муомилоти мавод ё предметҳои порнографӣ бо акси ноболигон дар фасли X, боби 25 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидааст, бинобар ин объекти онро ахлоқи ҷамъиятий ташкил медиҳад. Дилҳоҳ намуди порнография баҳри бедор кардани ҳиссиёти шаҳвонӣ ва қонеъ намудани ин ҳиссиёт бо роҳи табии, ғайритабии ва сунъӣ равона гардидаанд.

Предмети ҷинояти мазкур аломати ҳатмии объекти ин ҷиноят ба ҳисоб меравад. Ба сифати он мавод ё предметҳои порнографӣ бо акси ноболигон баромад мекунанд.

Доир ба тавсифи истилоҳи “порнография” байни тадқиқотчиён ақидаи ягона ҷой надорад. Ҳамин тавр, В.Н. Куликов пешниҳод менамояд, ки “порнография ин як намуд асари шаҳвонӣ,

ки дар он амали бадахлоқй инъикос гардида, дар умум фохишагй, маңбуркуний, мазохизм, педофилия, зоофилия, некрофилия, капрофилияро ифода мекунад<sup>18</sup>. Дигар гурӯхи тадқиқотчиён, порнографияро дар “аксирӣ, тасвир намудан” ва “нақл намудан” ифода мекунанд<sup>19</sup>. Гурӯхи тадқиқотчиён порнографияро ба воситай “намоиш додани он”<sup>20</sup>, “навиштани он”<sup>21</sup> эътироф намудаанд.

Дар адабиёти хукуқии чиноятӣ аз тарафи тадқиқотчиён порнография бо маънои васеаш ифода гардидааст, ки он дорои бешармӣ<sup>22</sup>, беориву беномусӣ<sup>23</sup>, дагалӣ<sup>24</sup>, тасвири урёни модарзод ва амали тавсифу тасвиркунанда<sup>25</sup> мебошад.

Тадқиқотчии ватаний, доктори илмҳои хукуқ, профессор А.Ф. Холикзода дар Тафсир ба КҶ ҶТ зикр намудааст, ки дар зери мағҳуми “маводи порнографӣ” маводе фаҳмида мешавад, ки бидуни шарму ҳаё ба инъикоси бемавқеи алоқаи зану мард, инъикоси воқеии узвҳои зану мард тавассути кинофилмҳо, лентаҳо, ва дигар лентаҳо баҳшида шудааст<sup>26</sup>.

КҶ ҶТ мавод ё предметҳои порнографӣ бо акси ноболигонро муқаррар накардааст, ки ин албатта ба вайрон кардани принсипи қонуният оварда расониданаш мумкин аст. Аз чумла, мутобиқи қисми 3 моддаи 4 КҶ ҶТ татбиқи қонуни чиноятӣ аз рӯйи қиёс манъ аст. Бинобар ин, бояд ба моддаи 241<sup>1</sup> КҶ ҶТ эзоҳе ворид карда шавад, ки мавод ё предметҳои порнографӣ бо акси ноболигонро муайян намояд. Чунин эзоҳ дар моддаи 242<sup>1</sup> Кодекси чиноятии Федератсияи Россия ҷой дорад<sup>27</sup>.

<sup>18</sup> Куликов В.Н. Предмет как орудие преступления, предусмотренного статьей 242 Уголовный кодекс Российской Федерации // Российской следователь. 2005. № 3. С. 18.

<sup>19</sup> Джинджолия Р.С. Уголовная ответственность за незаконное распространение порнографических материалов или предметов. М., 2001. С. 18.

<sup>20</sup> Гусарова М.В. Незаконный оборот порнографических материалов или предметов: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2010. С. 262.

<sup>21</sup> Денисенко М.В., Осокин Р.Б. Уголовно-правовая характеристика незаконного распространения порнографических материалов и предметов. М., 2005. С. 46.

<sup>22</sup> Ҳамон ҷо. С. 8-9.

<sup>23</sup> Валентонис А. Понятие порнографии в российском уголовном праве // Уголовное право. 2008. № 6. С. 15.

<sup>24</sup> Шмыков Д.В. К юридическому определению порнографии // Вестник Пермского университета. 2013. № 2. С. 271.

<sup>25</sup> Донченко А.Г. Понятие порнографии в российском уголовном праве // Известия вузов. Правоведение. 2011. № 2. С. 190.

<sup>26</sup> Тафсир ба КҶ ҶТ / Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 498.

<sup>27</sup> Ниг.: Уголовный кодекс Российской Федерации. По состоянию на 25 июня 2017 г. М.: Проспект, 2017. 272 с.

Ҳамин тавр, мавод ё предметҳои порнографӣ бо акси ноболиғон чунин мавод ё предметҳои фаҳмида мешаванд, ки дорои дилҳоҳ тасвир ё тавсиф бо мақсадҳои шаҳвонӣ мебошанд ва чунин ҳолатҳоро ифода кунанд:

1. пурра ё қисман урён будани узвҳои чинсии (таносули) ноболиғ;
2. ноболиге, ки алоқаи чинсӣ ё дигар ҳаракатҳои хусуияти шаҳвонидоштаро иҷро намуда ё тақлид намуда бошад;
3. алоқаи чинсӣ ё дигар ҳаракатҳои хусуияти шаҳвонидошта нисбат ба ноболиг ё бо иштироки ўз;
4. шахси болиге, ки худро ноболиг муаррифӣ намуда, алоқаи чинсӣ ё дигар ҳаракатҳои хусуияти шаҳвонидоштаро содир мекунад ё онро тақлид мекунад.

Ҳамчунин, бояд муқаррар намуд, ки дар қадом маврид тайёр кардан ва муомилоти мавод ё предметҳои порнографӣ бо акси ноболиғон таркиби чинояти мазкурро ташкил намедиҳад.

Агар, тайёр кардан ва муомилоти мавод ё предметҳои порнографӣ бо акси ноболиғон арзиши таърихӣ, бадей ё фарҳангӣ дошта бошанд, ё ин ки бо мақсади истифодаи онҳо дар корҳои илмӣ-тадқиқотӣ, тиббӣ ё раванди таълим, ки қонун муқаррар намудааст бошанд, ҷавобгарии чиноятиро барои тайёр кардан ва муомилоти мавод ё предметҳои порнографӣ бо акси ноболиғон ба миён намеорад. Мисол, агар ба адабиёти соҳаи тиббӣ назар афқанем, пас дар он чой расмҳои ноболиғони урён тасвир гардиданашон мумкин аст<sup>28</sup>.

Тарафи объективии чинояти мазкурро кирдор дар шакли ҳаракат ташкил медиҳад ва он аз лаҳзай содир намудани яке аз ҳаракатҳои зерин, хотимаёфта эътироф мешавад: 1) тайёр кардан; 2) соҳиб шудан; 3) нигоҳ доштан; 4) гузаронидан тавассути сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади 5) пахн намудан; 6) намоиши оммавӣ ё reklama кардан ва ё пахн намудан, намоиши оммавӣ ё reklama мавод ё предметҳои порнографӣ бо акси ноболиғон.

*Тайёр кардан* – ҳама амалҳои фаҳмида мешаванд, ки баҳри ис texsol кардани мавод ё предметҳои дорои хусуияти порнографӣ бо акси ноболиғон ба воситай эҷод намудан, нашр, зиёдкунии нусхаҳо, азnavsозии онҳо ва гайра. Тарзи тайёр кардан бошад, ба воситай тасвир кардан, акс гирифтан, ба навор гирифтан ва чоп намудан амалӣ карда мешавад.

<sup>28</sup> Вольф А.С. Миттаг Ю.Э. Атлас детской и подростковой гинекологии. Научно-практическое издание. Пер. с нем. / Под ред. В.И. Кулакова. М: ГЭОТАР – МЕД, 2004. 304 с.; Ашкрафт К.У. Детская хирургия. СПб.: Раритет-М, 1999. 400 с.

*Соҳиб шудан* – бо ҳар тарз ва усул ба даст овардани мавод ё предметҳои дорои хусусияти порнографӣ бо акси ноболигон: харидорӣ намудан; ҳамчун тухфа қабул намудан; ба воситаи ивази чизе ба даст овардан; бар ивази қарз; ҳисоббаробаркунӣ бар ивази хизматрасонӣ; ёфта гирифтан.

*Нигоҳ доштан* – холате фаҳмида мешавад, ки гунахгор мавод ё предметҳои дорои хусусияти порнографӣ бо акси ноболигонро дар ягон чой ё маҳфигоҳ маҳфуз мекунад.

*Гузаронидан тавассути сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон* – мавод ё предметҳои дорои хусусияти порнографӣ бо акси ноболигонро бо ҳар тарзу усул ворид намудан ба ҳудади Ҷумҳурии Тоҷикистон ё берун баровардан аз ҳудуди он.

*Паҳн намудан* – фурӯҳтан, ба дигар шахс супоридан (ҳатто ба як нафар), тухфа кардан, супоридан бо мақсади муваққатан истифода бурдан, ба ҷои қарз супоридан, намоиш, ки хусусияти оммавӣ надорад.

*Намоиши оммавӣ ё реклама кардан* – намоиши озод дар иштироки доираи васеи одамон, ки тамошобинон, шунавандагон, зиёраткунандагон ва ба инҳо монанд эътироф мешаванд.

Мутобики муқаррароти моддаи 2 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи реклама” аз 1 августи соли 2003, таҳти № 34, *реклама - иттилооте*, ки дар ҳар шакл, тавассути ҳар навъ воситаҳо оид ба шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ, молҳо, ғояҳо ва ташаббусҳо (аҳбори рекламавӣ) паҳн мешаванд ва барои доираи васеи шахсон пешбинӣ шуда, ҷиҳати ташаккул ё дастгирии шавқмандӣ ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, молҳо, ғояҳо, ташаббусҳо таъйин гардида, барои фурӯҳтани молҳо, ғояҳо ва ташаббусҳо мусоидат менамояд<sup>29</sup>.

*Таркиби ҷинояти мазкур расмӣ* буда, аз лаҳзай содир намудани кирдорҳои дар диспозитсияи моддаи 241<sup>1</sup> КҔ ҔТ пешбинигардида, хотимаёфта эътироф карда мешавад.

Тарафи субъективии ин ҷиноятро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Аломати ҳатмии тарафи субъективии ҷиноят дар таркиби ҷинояти мазкур, мақсади он баромад мекунад: *бо мақсади паҳн намудан*, намоиши оммавӣ ё реклама кардан ва ё паҳн намудан, намоиши оммавӣ ё рекламаи мавод ё предметҳои порнографӣ бо акси ноболигон – тайёр кардан, соҳиб шудан, нигоҳ доштан ва (ё) гузаронидан тавассути Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Субъекти ҷиноят шахси воқеии мукаллафе эътироф карда мешавад, ки дар вақти содир намудани ин ҷиноят ба синни шон-здаҳсолагӣ расидааст. Дар баъзе адабиёти ҳуқуки ҷиноятӣ субъекти

<sup>29</sup> Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи реклама” аз 1 августи соли 2003, № 34 // Аҳбори Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2003. № 8. Мод. 457.

чиноятро ҳаждаҳсола эътироф кардаанд. Агар субъект ҳаждаҳсола мебуд, пас мисли диспозитсия моддаи 241<sup>2</sup> КҶ ҶТ, он ишора мегардид. Бинобар он, ки синни субъект дар диспозитсия моддаи 241<sup>1</sup> КҶ ҶТ нишон дода нашудааст, онро умумӣ – шонздаҳсола эътироф менамоем.

Категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи 241<sup>1</sup> КҶ ҶТ пешбинигардида миёна эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 241<sup>1</sup> КҶ ҶТ панҷ ҳолати вазнинкунандай тайёр кардан ва муомилоти мавод ё предметҳои порнографӣ бо акси ноболигон мустаҳкам гардидаанд, ки агар:

а) аз ҷониби падару модар ё дигар шахси қонунан ба зиммааш тарбияи ноболиг гузошташуда, ҳамчунин омӯзгор ё дигар корманди муассисаи таълимӣ, тарбиявӣ ё муолиҷавӣ, содир шуда бошанд;

б) нисбати шахси баръало ба синни чордаҳ нарасида содир шуда бошанд;

в) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ё гурӯҳи муташаккил содир шуда бошанд;

г) бо ба даст овардани даромад ба миқдори қалон содир шуда бошанд;

д) бо истифодай воситаҳои ахбори омма, аз ҷумла шабакаҳои иттилоотию телекоммуникатсионӣ (инҷунин шабакаи Интернет) содир шуда бошанд.

Мутобики эзоҳ ба моддаи 241 КҶ ҶТ, таҳти мағҳуми *даромад ба миқдори қалон* дар моддаи мазкур, инҷунин дар моддаи 241<sup>1</sup> ҳамин Кодекс даромад ба андозаи бештар аз дусад нишондиҳанда барои хисобҳои фаҳмида мешавад.

Мутобики муқаррароти моддаи 1 Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма» таҳти № 961 аз 19 марта соли 2013, воситаҳои ахбори омма – матбуоти даврӣ, ҳамчунин агентиҳои иттилоотӣ, барномаҳои телевизиону радио, кинохроникаҳо, сабтҳо ва барномаҳои аудио ва аудиовизуалӣ мебошанд, ки дар як сол на камтар аз як маротиба тавассути эфир ё кабел паҳн мешаванд<sup>30</sup>. Ба сифати матбуоти даврӣ – рӯзномаву ҳафтагонаҳо, мачаллаҳо, солнома ва маҷмӯаву буллентҳое, ки номи доимӣ, рақами чорӣ дошта, дар вақту замони муявян (на камтар аз як маротиба дар як сол) ба табъ мерасанд, эътироф мешаванд.

Шабакаҳои интернетӣ дар замони мусир ҳамчун пахнкунандай маълумот дар ҷомеа, мавқеи асосиро ишғол мекунанд. Дар минтақаҳои Чумхурии Тоҷикистон ба воситаҳои муқаррарнамудаи

<sup>30</sup> Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма» аз 19 марта соли 2013, № 961 // Ахбори Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон. 2013. № 3. Мод. 201.

Вазорати алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистон шабакаҳои интернетӣ ба аҳолӣ дастрас мебошанд. Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар аз шабакаҳои иҷтимоӣи интернетии ok.ru (одноклассники), imo, viber, ВКонтакте, WhatsApp, Facebook, Instagram ва ба инҳо монанд, истифода мебаранд.

Категорияи ҷинояти тайёр кардан ва муомилоти мавод ё предметҳои порнографӣ бо акси ноболигон, ки дар қисми 2 моддаи 241<sup>1</sup> КҔ ҔТ бо ҳолатҳои вазнинкунанда пешбинӣ гардидааст, вазнин эътироф мешавад.

### **Истифодаи ноболиг бо мақсади истеҳсол намудани мавод ё предметҳои порнографӣ**

Истифодаи ноболиг бо мақсади истеҳсол намудани мавод ё предметҳои порнографӣ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 241<sup>2</sup> КҔ ҔТ пешбинӣ гардида, аз 2 қисм иборат мебошад. Моддаи мазкур бо қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тағйири иловаваҳо ба КҔ ҔТ” аз 14 марта соли 2014, таҳти № 1066 ба КҔ ҔТ ворид карда шудааст.

Дар диспозитсияи қисми 1 моддаи 241<sup>2</sup> КҔ ҔТ истифодаи ноболиг бо мақсади истеҳсол намудани мавод ё предметҳои порнографӣ ҳамчун ҷиноят баён карда шудааст: суратгирӣ, наворбардории кино ё видеоги ноболиг бо мақсади истеҳсол ва (ё) паҳн намудани мавод ё предметҳои порнографӣ ва ё ҷалб намудани ноболиг ба сифати иҷроқунанда барои иштирок дар ҷорабинҳои намоиши хусусияти порнографӣ, ки аз ҷониби шахси ба синни ҳаждаҳ расида содир шудаанд.

Объекти бевоситаи ҷинояти мазкуро ахлоқи ҷамъиятӣ ҳамчун муносибати ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшаванда эътироф мешавад. Ба сифати объекти бевоситаи иловагӣ инкишофи мӯътадили ҷисмонӣ, рӯҳӣ ва ахлоқии ноболигон баромад мекунад.

Тарафи объективии ин ҷиноят аз ҳаракатҳои зерин иборат мебошад: 1) суратгирӣ, наворбардории кино ё видеоги ноболиг бо мақсади истеҳсол ва (ё) паҳн намудани мавод ё предметҳои порнографӣ; 2) ҷалб намудани ноболиг ба сифати иҷроқунанда барои иштирок дар ҷорабинҳои намоиши хусусияти порнографӣ.

Таркиби ҷинояти мазкур расмӣ буда, аз лаҳзаи суратгирӣ, наворбардории кино ё видеоги ноболиг бо мақсади истеҳсол ва (ё) паҳн намудани мавод ё предметҳои порнографӣ ва ё ҷалб намудани ноболиг ба сифати иҷроқунанда барои иштирок дар ҷорабинҳои намоиши хусусияти порнографӣ, хотимаёфта эътироф мешавад.

Тарафи субъективии ҷинояти мазкуро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Мақсад дар ин ҷиноят аломати ҳатмии

тарафи субъективии чиноят баромад мекунад: *бо мақсади истехсол ва* (ё) *пахн намудани мавод ё предметҳои порнографӣ – суратгирӣ, наворбардории кино ё видеоии ноболиг.*

Субъекти истифодаи ноболиг бо мақсади истехсол намудани мавод ё предметҳои порнографӣ, шахси воқеии мукаллафе эътироф карда мешавад, ки дар вақти содир намудани ин чиноят ба синни ҳаждаҳ расидааст. Синни ҷавобгарии чиноятӣ бо моддаи мазкур дар диспозитсияи он нишон дода шудааст.

Категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи 241<sup>2</sup> КҶ ҶТ пешбинигардида, вазнин эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 241<sup>2</sup> КҶ ҶТ чор ҳолати вазнинкунандай истифодаи ноболиг бо мақсади истехсол намудани мавод ё предметҳои порнографӣ мустаҳкам гардидаанд, ки агар:

- а) нисбати ду ё зиёда шахсон содир шуда бошанд;
- б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ё гурӯҳи муташаккил содир шуда бошанд;
- в) нисбати шахси барьalo ба синни чордаҳ нарасида содир шуда бошанд;
- г) бо истифодаи шабакаҳои иттилоотию телекоммуникационӣ (инчунин шабакаи Интернет) содир шуда бошанд.

Категорияи чинояти истифодаи ноболиг бо мақсади истехсол намудани мавод ё предметҳои порнографӣ, ки дар қисми 2 моддаи 241<sup>2</sup> КҶ ҶТ бо ҳолатҳои вазнинкунанда пешбинӣ гардидааст, вазнин эътироф мешавад.

### **Несту нобуд ё вайрон қардани ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ**

Несту нобуд ё вайрон қардани ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 242 КҶ ҶТ пешбинӣ шуда, аз ду қисм иборат мебошад.

Объекти чинояти мазкурро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил медиҳанд, ки ахлоқи ҷамъиятиро дар соҳаи ҳифз, истифода ва нигаҳдории объектҳои мероси таърихио фарҳангӣ ба танзим медароранд.

Тибқи моддаи 44 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон хифзи табиат, ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ вазифаи ҳар як шахс аст.

Объектҳои мероси таърихио фарангӣ ёдгориҳо мебошанд, ки ба рӯйдодҳои таърихии ҳаёти ҳалқ, рушди ҷомеа ва давлат, осори моддӣ ва гайримоддӣ дорои арзиши таърихӣ, илмӣ, бадеӣ ва дигар арзишҳои дорои аҳаммияти миллӣ алоқаманд мебошанд.

Ба сифати объекти иловагии ин чиноят муносибаҳои молу мулкӣ ва фаъолияти мӯътадили муассисаҳо (масалан, осорхонаҳо) баромад карда метавонад.

Предмети чинояти мазкур ёдгорихои таърихӣ, фарҳангӣ (маданий), комплексҳои табии (маҷмааҳо), предметҳо ва хӯҷатҳои арзиши таърихӣ ва фарҳангӣ дошта мебошанд. Ёдгорихои таърихӣ, фарҳангӣ объектҳои мероси таърихиу фарҳангиро дар бар мегиранд.

Тибқи моддаи <sup>11</sup> Қонуни Чумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хифз ва истифодай объектҳои мероси таърихиу фарҳангӣ” объектҳои мероси таърихиу фарҳангиро – объектҳо ё ашёи таърихии фарҳангии моддӣ ва маънавӣ, ки аҳаммияти таърихӣ, илмӣ ва фарҳангии умунибашарӣ, умумидавлатӣ ё маҳаллӣ доранд, ташкил медиҳад.

Тибқи қонуни мазкур объектҳои мероси таърихиу фарҳангӣ ба ёдгорихои манқул ва гайриманқул чудо мешавад. Ёдгорихои манқул иборатанд аз: объектҳои алоҳида – бозёфтҳои бостоншиносӣ, ашёи қадимӣ, унсурҳои ба ҷузъҳо тақсимшавандай ёдгорихои гариманқул, маводи антропологӣ ва этнologӣ, муқаддасоти таърихӣ, асарҳои бадеии (мусаввараҳо, қаламкориҳо, санъати амалӣ, синамо ва суратҳо) маҳфуз дар осорхонаҳои гуногуни давлатӣ ва гайридавлатӣ, фондҳо, китобхонаҳо, чопи мошинӣ, осори қаламӣ, асноди филмбардорӣ ва акосишуда, осори тасвирию савтӣ, нашрияҳои нодир, ҳамчунин забонҳо ва номҳои ҷуғрофии таърихӣ ва объектҳои маҷмааӣ – маҷмааҳои таърихан ташаккул-лёфта, фондҳо ва колексияҳои объектҳои алоҳидаи мазкур ба сифати таркиби ягонаи кул, ҳамчунин маҷмааҳо, фондҳо ва колексияҳои дорои арзишҳои илмию табиатшиносӣ, ки дар маҷмӯй арзиши таърихӣ доранд. Ёдгорихои гайриманқул иборатанд аз: ёдгорихои таърихӣ (бино, иншоот, ҷойҳои таърихӣ, даҳмаҳои таърихӣ, муҷассамаҳо, ва ёдгорихои алоқаманд ба рӯйдодҳои таърихии ҳаётӣ ҳалқ, рушди ҷомеа, давлат ва зисту рӯзгори ҳалқ, ҳаёту фаъолияти ҳодимони барҷастаи ҷамъиятиу сиёсӣ ва илму фарҳанг), ёдгорихои бостоншиносӣ (бошишгоҳҳо, димнаҳо, теппаҳо, бозмондаҳои ҷойгоҳҳои бостонӣ, истехқомҳо, иншооти мудофиавӣ, конҳои қадимӣ, корезҳо ва шабакаҳои обёрӣ, роҳҳо ва пулҳо, кӯргонҳо ва даҳмаҳои ҷудогона, тасвирҳои рӯйи санг ва китобҳо), ёдгорихои шаҳрсозӣ ва меъморӣ (ансамблҳо ва маҷмааҳои меъморӣ, марказҳои таърихӣ, маҳаллаҳо, майдонҳо, кӯчаҳо, осори тарҳу соҳтмонҳои қадимӣ, шаҳрҳо ва дигар мавзеъҳои маскунӣ, иншооти меъмории мулкӣ, низомӣ, саноатӣ, парастишгоҳҳо, ҳунарҳои меъмории ҳалқ, осори тасвириӣ, ороишио амалӣ, гулбогҳо ва дигар навъҳои ба онҳо алоқаманди санъат ва ҳунарҳо), манзараҳо (оғаридаҳои муштараки инсон ва табиат, ҳамчунин мавзеъҳо, аз ҷумла макони бостоние, ки аз нигоҳи таърихӣ, эстетикӣ, этнologӣ ва антропологӣ арзиш ва аҳаммияти бузург доранд).

Тарафи объективии чинояти мазкур аз чунин харакатхой фаъол дар шакли несту нобуд ё вайрон кардани ёдгориҳои таърих, фарҳанг, комплексҳои табии ё объектҳое, ки таҳти ҳифзи давлат қарор доранд, ҳамчунин предмет ё аснод, ки дорои арзиши таърихӣ ё фарҳангӣ мебошанд, иборат аст.

Таҳти мафҳуми несту нобуд намудани чунин предметҳо харате фаҳмида мешавад, ба корношоямӣ овардани онҳо оварда расонида мешавад, ки дар натиҷа онҳо арзиши худро гум намуда, истифодабариашон аз рӯйи таъйинот гум мешавад.

Таҳти мафҳуми вайрон намудани чунин предметҳо бошад, харате фаҳмида мешавад, ки ба қисман ҳароб ё вайрон намудани онҳо оварда расонида мешавад, ки намуди аввалии он дар натиҷаи таъмиру тармим барқарарор карда мешавад<sup>31</sup>.

Аз мафҳумҳои дар боло қайд шуда бар меояд, ки ҳаракати несту нобут кардан нисбати вайрон намудан оқибати ба ҷамъият ҳавнокии баландтарро доро мебошад. Ин ҳолат ҳангоми таъйини ҷазо нисбати шахси гунаҳгор ба назар гирифта мешавад.

Тарафи субъективии ин чинояти аз гуноҳ дар шакли қасди бевосита иборат аст. Шахси гунаҳгор дарк мекунад, ки ёдгориҳои таърихи ва фарҳангро несту нобуд ё вайрон намуда истодааст ва онро меҳоҳад.

Субъекти чинояти мазкур шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Қисми 2 моддаи 242 КҶ ҶТ содир намудани кирдорро вобаста ба объект ё ёдгориҳои маҳсусан арзишнок пешбинӣ намудааст.

Аз муқаррароти қисми 2 моддаи зикршуда бар меояд, ки предмети онро танҳо объект ё ёдгориҳои маҳсусан арзишнок ташкил медиҳад.

Ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангии дараҷаи умумичумхуривӣ, ки дорои арзиши таърихӣ ва илмӣ буда, барои фарҳангӣ ҷумхурӣ аҳаммияти маҳсус доранд, ҳамчун ёдгориҳои маҳсусан арзишнок эътироф шудаанд. Онҳо ба Фехристи объектҳои мероси таърихио фарҳангии ҷумхурӣ ворид шуда, дар шиносномаашон ҷиҳати санъати баланди оғаридан, ягона будан, таърихи қадимӣ доштан ва инчунин маводе, ки аз он соҳта шудааст, нишон дода мешавад.

Категорияи чинояти моддаи 242 КҶ ҶТ: қисми 1 миёна; қисми 2 вазнин.

### Таҳқири часади фавтидагон ва гӯри онҳо

<sup>31</sup> Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекции. В двух томах. Т.2. Особенная часть. М.: Юрид.лит., 2004. С. 474.

Тахқири часади фавтидагон ва гүри онҳо ҳамчун чиноят дар моддаи 243 КЧ ҶТ пешбинӣ шуда, аз ду қисм иборат мебошад.

Объекти чинояти мазкур ахлоқи ҷамъиятӣ мебошад.

Ҳангоми содир шудани чинояти номбурда ба муносибати эҳтиромона ҷиҳати поси хотири арвоҳи гузаштагон ва гүри онҳо, инчунин ба рӯҳияни наздикони шаҳси фавтида таъсири манғӣ расонида мешавад.

Ба сифати предмети ин чинояят часади фавтидагон, гүри онҳо, санги мазор, ҳайкалу нимпайкара ё соҳтмони рӯйи қабр, ки барои гузаронидани маросими дафн ё ёдбуд пешбинӣ шудааст, эътироф мешавад.

Тарафи объективии чинояти мазкур аз ҳаракатҳои фаъол дар шакли тахқири часади фавтидагон ё несту нобуд ё вайрон намудан ё қасиф соҳтани қабристони онҳо, соҳтмонҳои рӯйи қабр ё бинои гӯр, ки барои маросими дафн ё ёдбуни гузаштагон пешбинӣ шудаанд, иборат мебошад.

Тахқири часади фавтидагон ҳама гуна ҳаракате фаҳмида мешавад, ки ба муносибати бадаҳлоқона ва таҳқиромезона ба часаде, ки дафн карда шудааст ё дафн карда нашудааст, равона гардидааст (канда гирифтани часад аз гӯр, буридани аъзои бадани он, сухтани часад, қандани дандонҳои сунъии часад ва ғ.).

Таҳти мағҳуми несту нобуд намудани қабристонҳо, соҳтмонҳои рӯйи қабр ё бинои гӯр, ки барои маросими дафн ё ёдбуни гузаштагон пешбинӣ шудаанд, ҳама гуна ҳаракате фаҳмида мешавад, ки чунин истифодабариашон аз рӯйи таъйинот гум мешавад.

Таҳти мағҳуми вайрон намудани қабристонҳо, соҳтмонҳои рӯйи қабр ё бинои гӯр, ки барои маросими дафн ё ёдбуни гузаштагон пешбинӣ шудаанд, ҳама гуна ҳаракате фаҳмида мешавад, ки чунин предметҳо қисман ҳароб ё вайрон намудани онҳо оварда расонида мешавад, ки намуди аввали он дар натиҷаи таъмиру тармим барқарарор карда мешавад<sup>32</sup>.

Таҳти мағҳуми қасиф намудани қабристонҳо, соҳтмонҳои рӯйи қабр ё бинои гӯр, ки барои маросими дафн ё ёдбуни гузаштагон пешбинӣ гардида, фаҳмида мешавад.

Алоқаи чинсӣ кардан бо часади ҳанӯз ба хок супурданашуда (часаде, ки дар мурдаҷой (морг) қарор дорад) ва ё часади аллакай ба хок супурдашударо низ чун таҳқири часади фавтидагон бандубаст бояд кард, зеро часади бечон наметавонад ҷабрдида бошад ва дар сурати нисбат ба часади берӯҳ равона гардидаши кирдори чиноятӣ он танҳо предмети чиноят шуда метавонад ба мисли дигар ашёи ва предмеҳо.

<sup>32</sup> Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекции. В двух томах. Т.2. Особенная часть. М.: Юрид.лит., 2004. С. 476.

Күштор ва минбаъд таҳқири часад, аз рӯйи маҷмӯи чиноятҳои дар моддаҳои 104 ва 243 КҶ ҶТ пешбинишуда, бояд бандубаст карда шавад<sup>33</sup>.

Чинояти мазкур аз лаҳзай содир намудани яке аз кирдорҳои дар дизпозитсияи модда пешбинӣ шуда хотимаёфта эътироф мешавад.

Тарафи субъективии ин чиноят аз гуноҳ дар шакли қасди бевосита иборат аст. Шахси гунахгор дарк мекунад, ки часади фавтидагонро таҳқир карда истодааст ё соҳтмонҳои рӯйи қабр ё бинои гӯри онҳо, ки барои маросими дағнӣ ё ёдбуди гузаштагон пешбинӣ шудаанд, несту нобуд, вайрон ё қасиф намуда истодааст ва онро меҳоҳад.

Субъекти чинояти мазкур, шахси воқеии мукаллафи ба синни 16-солагӣ расида мебошад.

Дар қисми 2 моддаи 243 КҶ ҶТ якчанд ҳолатҳои вазнинкунанда пешбинӣ шудаанд, аз қабили:

а) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ, ё гурӯҳи муташаккил;

б) аз рӯйи ҳиссиёти бадбинӣ ё ҳусумати миллӣ, находӣ, маҳалгарӣ ё динӣ;

в) ба муқобили ҳайкалу пайкара ё иншооти меъморӣ, ки ба муборизаи зидди фашизм ё ба қурбониёни фашизм, ё қабристони иштирокчиёни мубориза бар зидди фашизм бахшида шудаанд;

г) бо зӯроварӣ ё таҳдиди истифодаи он содир шуда бошад;

Таҳқири часади фавтидагон ва гӯри онҳо бо маслиҳати пешакӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон содиршуда эътироф мешавад, агар дар он шахсоне иштирок карда бошанд, ки дар ҳусуси якҷоя содир намудани он пешакӣ маслиҳат кардаанд.

Таҳқири часади фавтидагон ва гӯри онҳо аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содиршуда эътироф мешавад, агар он аз ҷониби гурӯҳи устувори шахсоне, ки пешакӣ барои содир кардани як ё якчанд чиноят муттаҳид шудаанд, содир шуда бошад.

Бояд дар назар дошт, ки гурӯҳи муташаккил аз гурӯҳи шахсон пеш аз ҳама бо устуворӣ ва муттаҳидии он фарқ мекунад. Гурӯҳи муташаккил бо мақсади содир намудани чиноят, бо тайёрии тарзи иҷроқунии он ва тарҳрезии пешакии нақши ҳар як аъзои гурӯҳ, таъсис дода мешавад.

Содир намудани ин чиноят бо ангезаҳои марбут ба ҳиссиёти бадбинӣ ё ҳусумати миллӣ, находӣ, маҳалгарӣ, ё динӣ, бештар ҳавфнок буда, он на танҳо ба тартибот ва ахлоқи чамъиятӣ, балки ба ҳуқуқу озодиҳои дар моддаи 17 Конституции Ҷумҳурии Тоҷикистон

<sup>33</sup> Тафсир ба моддаҳои алоҳидай Қисми маҳсуси Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Дар зери таҳрири Қаҳҳоров А.А. Душанбе, 2011. С. 336.

кистон, ки ҳамаро дар назди қонун ва суд баробар медонад, низ тачовуз менамояд.

Бояд зикр намуд, ки чинояти номбурда танҳо дар ҳолате хусусияти экстремистиро пайдо менамояд, ки он аз рӯйи ҳиссиёти бадбинӣ ё ҳусумати миллӣ, најодӣ, маҳалгарой ё динӣ содир шуда бошад.

Содир намудани ин чиноят ба муқобили ҳайкалу пайкара ё иншооти меъморӣ, ки ба муборизаи зидди фашизм ё ба қурбониёни фашизм, ё қабристони иштирокчиёни мубориза бар зидди фашизм баҳшида шудаанд, ҷунин маъно дорад, ки шахси гунахгор дидаву дониста кирдорҳои ҳудро муқобили хотироти дорои аҳаммияти муҳимми таъриҳӣ ва ватандӯстидошта равона мекунад. Ҳавфнокии содиршавии кирдори дар банди мазкур пешбинишуда дар он инъикос мейбад, ки шахси гунахгор ба арзишҳои маънавӣ аз қабили ватандӯстӣ, арҷузорӣ ба рӯҳи ҳимоятгарони Ватан зарар мерасонад.

Бо зӯроварӣ содир намудани чинояти номбурда маънои онро дорад, ки шахси гунахгор шахсеро, ки ба муқобили ў, барои ҳифзи часади фавтидагон ё гӯри онҳо, соҳтмонҳои рӯйи қабр ё бинои қабристон, ки барои маросими дағн ё ёдбуди гузаштагон пешбинӣ шудаанд, баромад мекунад (соҳибони часад, пособон, нигоҳбони қабристон, ё нафари дигар), бо истифодаи зӯроварӣ аз садди роҳи ҳуд бартараф мекунад.

Бо истифодаи зӯроварӣ маънои онро дорад, ки нисбати шахси дар боло зикршуда заарарҳои гуногун ба саломатӣ расонида мешавад.

Таҳдиди истифодаи зӯроварӣ бошад, ин бо суханҳои таҳдидомез дар шакли оҳангӣ баланди гуфттор, дар ҷабрдида эҳсоси тарс ба вучуд оварда, ба ин васила аз садди роҳи ҳуд бартараф кардани шахсе, ки ба ҳифзи ин объектоҳо баромад мекунад.

Дар сурате ки ба саломатии ин гуна шахсон қасдан зарари вазнин ё миёна расонида шуда бошад ва ё ин гуна ашхос зимни ҳифзи ин объектоҳо кушта шуда бошанд, он гоҳ кирдори гунахгор аз рӯйи маҷмӯи чиноятҳо яъне 104 ва 110, 111 КҶ ҶТ, бандубаст карда мешавад.

Категорияи чинояти моддаи 243 КҶ ҶТ: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна.

## **БОБИ XXXV** **ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ МОЛИКИЯТ**

- § 1. Тавсифи умумии чиноятхо ба муқобили моликият**
- § 2. Чиноятхо ба муқобили моликият, ки аломатҳои тасарруфро доро мебошанд**
- § 3. Чиноятхо ба муқобили моликият, ки аломатҳои тасарруфро доро намебошанд**

### **§ 1. Тавсифи умумии чиноятхо ба муқобили моликият**

Чиноятхо ба муқобили моликият дар фасли XI боби 26 моддаҳои 244 то 257 КҶ ҶТ муқаррар гардидаанд.

Объекти гурӯҳии ҳамаи чиноятхое, ки дар моддаҳои 244 то 257 КҶ ҶТ муқаррар гардидаанд, иқтисодиёт ҳамчун муносабати мухимми ҷамъияти бо қонунгузории чиноятӣ хифзшаванда ба ҳисоб меравад.

Фасли XI КҶ ҶТ – чиноятхо дар соҳаи иқтисодиёт аз рӯйи объекти намудӣ ба ду зергурӯҳ чудо мешавад, ки инҳо:

1. Чиноятхо ба муқобили моликият – боби 26, моддаҳои 244 то 257 КҶ ҶТ;
2. Чиноятхо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ – боби 27, моддаҳои 258 то 297 КҶ ҶТ.

Объекти намудии чиноятхое, ки дар моддаҳои 244 то 257 КҶ ҶТ муқаррар гардидаанд, моликият ташкил медиҳад.

Моликият асоси ҳастии иқтисодии дилҳоҳ ҷомеаро ташкил медиҳад. Мутобики моддаи 12 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асоси иқтисодиёти Тоҷикистонро шаклҳои гуногуни моликият ташкил медиҳанд. Дар баробари ин, ҳуқуқ ба моликият яке аз ҳуқуқҳои асосии инсон ва шаҳрванд мебошад, ки хифзи онро давлат кафолат додааст. Муҳиммияти ин ҳуқуқро ба инобат гирифта, ҳатто хифзи онро Эъломияи умумии ҳуқуқи башар дар моддаи 17 эътироф ва кафолат додааст: «Ҳар як инсон ҳак дорад молу мулкро чи шахсан ва чи якҷоя бо дигарон ихтиёрдорӣ намояд. Ҳеч кас набояд аз молу мулки ҳуд худсарона маҳрум карда шавад». Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин ва хифзи моликияти шаҳсро кафолат додааст (моддаҳои 12, 17, 20, 32).

Чиноятхो ба мүкобили моликият ба ду зергурӯҳ чудо карда мешаванд:

1. Чиноятхо ба мүкобили моликият, ки аломатҳои тасарруфро доро мебошанд – моддаҳои 244–251, 254 ва 257 КҔ ҔТ;

2. Чиноятхо ба мүкобили моликият, ки аломатҳои тасарруфро доро намебошанд – моддаҳои 252, 253, 255 ва 256 КҔ ҔТ.

Аз рӯйи аломатҳои тарафи объективӣ, чиноятхо ба мүкобили моликият дар бештари ҳолатҳо бо ҳаракатҳои фаъолона содир мешаванд.

Аз рӯйи аломатҳои тарафи субъективӣ чиноятхо ба мүкобили моликият қасдона содир карда мешаванд. Танҳо тарафи субъективии чинояти дар моддаи 256 КҔ ҔТ муқарраргардида, барои аз беэҳтиёти несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк, беэҳтиёти ташкил медиҳад. Ҳамчунин, дар банди “б” қисми 2 моддаи 255 КҔ ҔТ оқибат дар намуди беэҳтиёти пешбинӣ гардидаст: аз беэҳтиёти боиси марги инсон ё дигар оқибатҳои вазнин гардида бошад.

Субъекти чиноятхо ба мүкобили моликият шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида мебошад, ба истиснои дуздӣ (моддаи 244 КҔ), горатгарӣ (моддаи 248 КҔ), роҳзанӣ (моддаи 249 КҔ), тамаъҷӯй (моддаи 250 КҔ), гайриқонунӣ ҳай карда бурдани автомобил ё дигар воситаҳои нақлиёт бидуни мақсади тасарруф (моддаи 252 КҔ), қасдан несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк дар ҳолатҳои вазнинкунанда (қисми 2 моддаи 255 КҔ), ки субъект шахси ҷисмонии мукаллафи ба синни 14 пешбинӣ шудааст. Дар баъзе таркиби ин чиноятхо субъекти чиноят маҳсус мебошад. Мисол, банди “г” қисми 2 моддаи 245 КҔ ҔТ.

## **§ 2. Чиноятхо ба мүкобили моликият, ки аломатҳои тасарруфро доро мебошанд**

Мафҳуми «тасарруф» аввалин бор дар эзоҳ ба моддаи 244 КҔ ҔТ муайян карда шудааст. Аҳаммияти назариявӣ ва амалии ин на-воварии қонунгузорӣ хело қалон мебошад. Ниҳоят, то айни замон набудани ягонагии фаҳмиши мафҳуми «тасарруф», ки дар таҷрибай муборизаи мақомоти хифзи ҳукуқ бар зиддӣ ин навъи фаъолияти чиноятӣ мавҷуд буд, бартараф карда шуд.

Дар КҔ ҔТ истилоҳи «тасарруф» дар ду маънӣ истифода мегардад: аввал ин ки, он вазъияти воқеии чиноятро алайҳи моликияти ғайр ифода менамояд; дуюм ин ки, дар шакли умумӣ он ҳамчун мафҳуме истифода мешавад, ки тамоми шаклу намудҳои тасарруфи молу мулки ғайрро тавсиф менамояд (моддаҳои 244–250 КҔ). Инчунин, мафҳуми «тасарруф» бо якчанд моддаҳои дигари КҔ ҔТ, аз қабили моддаҳои 199, 202, 339 ва ғайра мутааллик аст. Аз ин ҷиҳат,

акида доир ба он ки таҳти мағхуми «тасарруф» фақат азонихуд-кунӣ ва исрофкорӣ фахмида мешавад, беасос аст.

Тасарруф – ин ҷиноятӣ молу мулкӣ предмети тасарруф ба ҳисоб меравад. Он ҳамеша моддӣ (шайъӣ) буда, аз ашёи муайяни олами ҳастӣ иборат аст, яъне дорои нишонаи молу мулкӣ мебошад. Ин чунин маънно дорад, ки молу мулк ҳамчун предмети тасарруф бояд дорои андозаҳои муайяни физикиву табии бошад (адад, микдор, вазн, андоза ва ғ.). Аз ин ҷиҳат, боғаразона тасарруф намудани арзишҳое, ки аз чунин нишонаҳо маҳруманд, масалан, қувваи барқ ва гармиҳӣ ва моликияти зехнӣ (акидаҳо) наметавонанд таркиби тасарруфи молу мулки гайрро ташкил диханд, зеро онҳо нишонаи ашёро доро нестанд. Истифодаи гайриконунӣ ва худсаронаи қувваи барқ ё гармиҳӣ таркиби дигар ҷиноятро бар зидди моликият ба вуҷуд меоварад, ки дар моддаи 253 КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст. Тасарруфи моликияти зехнӣ (асардузӣ) бошад, он таркиби ҷиноятро ташкил медиҳад, ки дар моддаҳои 156 ва 301 КҶ ҶТ дарҷ ёфтааст.

Ғайр аз он, на ҳама омилҳои ҷиноятҳои зидди моликият метавонанд предмети тасарруф бошанд. Масалан, ҳамон як ашё аз қабили силоҳи оташвишон метавонад предмети ҷиноят бар зидди моликият бошад (дар сурати вайрон ё нобуд соҳтани он - моддаи 255 КҶ), аммо ҳамин ашё наметавонад ба сифати предмети тасарруфи молу мулки ғайр баромад кунад. Тасарруфи чунин молу мулкро ҳамчун ҷиноят бар зидди амнияти ҷамъияти баҳо медиҳанд, ки мутобики моддаи 199 КҶ ҶТ бандубаст карда мешавад.

Аломати дигари муҳимми тасарруф – ин ҳусусияти иқтисодии он мебошад. Предмети тасарруф метавонад танҳо он ҷизҳое бошанд, ки дорои арзишҳои муайяни иқтисодианд, яъне соҳиби арзишҳои моддие, ки қобилияти қаноат баҳшидани эҳтиёҷоти инсонианд (арзиши истеъмолӣ ва нафъоварӣ) ва, ҳамчунин ҷизҳое, ки дар онҳо ин ё он шакли меҳнати одамӣ сарф карда шудааст.

Ҷизҳое, ки дар истехсол ва ба даст овардани онҳо меҳнати инсон сарф нашудааст, предмети тасарруф шуда наметавонанд. Чунин ҳолат барои фарқ намудани тасарруф аз як қатор навъҳои ҷиноятҳои экологӣ аҳаммияти қалон дорад. Масалан, ҷангал, дарахтзори бисёрсола, обанборҳои мустақил, моҳӣ дар обанборҳои муқаррарӣ, ҳайвоноти ваҳшӣ, паррандагон, олами набутот ва ғайра предмети тасарруф шуда наметавонанд, чунки онҳо дар ҳолати муқаррарӣ қарор доранд. Аммо, ашёҳои ишора шуда агар бо кӯмаки меҳнати инсонӣ аз муҳити муқаррарии муқимиашон чудо карда шаванд, дар чунин сурат ба предмети тасарруф табдил мёёбанд. Мисол, дарахтҳои буридашуда, моҳии дошташуда, ҳайвонот

ва паррандаҳои күшташуда. Бешубҳа, он манбаъҳои табият, ки бо меҳнати одамон мавриди парвариш ва нигоҳубин қарор мегиранд, предмети тасарруф шуда метавонанд. Аз ҷумла: моҳиҳое, ки дар обҳаззҳои ҳочагидории ташкилот ё бошишгоҳи ҳавзҳои моҳидорӣ парвариш карда мешаванд; ҳайвоноте, ки дар боф ва фермаҳо нигоҳ дошта мешаванд; ниҳолҳо дар парваришгоҳху дар боғҳои муассисаҳо, ғалла дар саҳро, растаниҳои ороиший ва дараҳтҳое, ки дар шаҳру минтақаҳои аҳолинишин ва боғҳои истироҳатӣ парвариш карда мешаванд.

Инчунин, ҳангоме шаҳс молу мулкero, ки ба соҳибаш нолозим шудасту молик аз он даст кашидааст, соҳиб мешавад, дар чунин маврид низ оид ба тасарруф сухан гуфтан мумкин нест.

Ифодай воқеии ҳусусияти иқтисодии ҳар як мол - ин арзиши вай, яъне, баҳои пулий - нарҳ мебошад. Аз ин ҷиҳат, нарҳ нишонаи зарурии тасарруфи молу мулки гайр аст. Муайянкунии нарҳҳо таълоботи ҳатмии бандубости дурусти кирдори ҷиноятии шахсонест, ки барои ба даст овардани моликияти гайр равона гардидааст. Истисно танҳо таркиби ҷиноятеро ташкил медиҳад, ки дар моддаи 251 КҶ пешбинӣ шудааст.

Бо дарназардошти он ки пулҳо эквиваленти умумии молҳо ба ҳисоб мераванд, аз ин ҷиҳат, онҳо ҳамчунин метавонанд предмети тасарруф бошанд. Соҳиб шудани онҳо ба тасарруфи арзишҳои молу мулкӣ баробар аст. Модоме ки онҳо ба сифати ивазкунандай пурраи арзишҳои молу мулкӣ баромад мекунанд, талафоти онҳо зиёни воқии ҷабрдида аст. Ба сифати пул ҳам пули миллии тоҷикӣ (сомонӣ ва дирам) ва ҳам пули хориҷӣ (доллар, рубли русӣ, сӯми узбекӣ ва ғ.). Баромад мекунанд.

Асьори аз муомилот баровардашуда дар он маврид предмети тасарруф шуда метавонад, ки агар он арзиши илмию таъриҳӣ дошта бошад. Предмети тасарруф, гайр аз пулҳо, қоғазҳои қиматнок ҳам шуда метавонанд. Чунин қоғазҳо ҳуҷҷатҳоенанд, ки ба воситаи онҳо татбиқ намудани ҳуқуқи молу мулкӣ имконпазир аст. Ба қоғазҳои қиматнок саҳмияҳо, облигатсияи доҳилии вексел, вомбарг, чекҳои давлатӣ ва маҳаллӣ, қоғазҳои баровардашудае, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурий ва Бонки миллии Тоҷикистон, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, бонкҳои амонатӣ кафолат дода шудаанд, дафтарчаҳои амонатгузорӣ ва векселҳои тиҷоратӣ доҳил мешаванд.

Ҳуҷҷатҳои ҳусусияти молу мулкӣ надошта ба сифати молу мулк баҳо дода намешаванд (шиноснома, бланкаҳо, шаҳодатномаи ронандагӣ, шаҳодатномаи таваллуд, парвандаҳои ҷиноятӣ ва маданий ва ғ.). Ҳамчунин, ҳуҷҷатҳое, ки арзиши иқтисодӣ надоранд ва ба сифати воситаи пардоҳт амал накарда, танҳо шаҳодатдиҳандай

хукук барои гирифтани молу мулки муайян ё хукук барои корхой муайян мебошанд, ба сифати молу мулк баҳо дода намешаванд ва предмети тасарруф шуда наметавонанд (эътимоднома, борхатҳо, забонхати расмӣ, чекҳои молӣ (маҳсулотӣ), ҳӯҷҷатҳои мусофират, талонҳо, чиптаҳо барои роҳқиро ва ғ.).

Агар чунин ҳӯҷҷатҳо аз ҷониби гунаҳгор бо мақсади соҳтакорӣ барои минбаъд соҳиб шудани арзишҳои молу мулкӣ ё худ во-ситаҳои пулӣ тасарруф гардида бошанд, кирдори содиршуда бояд ҳамчун тайёрӣ ба қаллобӣ бандубаст карда шавад (моддаҳои 32 ва 247 КЧ). Дар мавриди соҳтакорӣ кардани чиптаҳои тасарруфшуда ва пешниҳод шудани онҳо ба муассисаҳои нақлиётӣ барои пардоҳт (баргардондани пул) бо баҳонаи даст кашидан аз сафар ва ҳамчунин фурӯши ин навъи чиптаҳо, чунин кирдор бояд бо маҷмӯи ҷиноятҳо, ҳамчун қаллобӣ (моддаи 247 КЧ) ва соҳтакорӣ ё ба соҳибияти каси дигар додани чунин ҳӯҷҷатҳо бандубаст карда шавад (моддаи 340 КЧ).

Агар сухан дар бораи тамгаҳои лигитиматсионӣ равад (нишони металлӣ, рақамҳо ва ғ.), онҳо низ худ ба худ предмети тасарруф шуда наметавонанд, аммо василаи содир гаштани он шуда метавонанд. Аз худ намудани чунин нишонҳо танҳо шароитро барои дар оянда содир намудани тасарруф фароҳам меоранд ва талафоти онҳо ба кам гаштани истеҳсолоти неъматҳои моддӣ оварда намерасонад.

Чизи ёфтшуда предмети тасарруф шуда наметавонад, зеро аз худ намудани чунин молу мулк, ки бо ин ё он сабабҳо аз ихтиёри соҳибмулк берун баромадааст, тасарруфро ба вучуд намеорад. Конунгузор чунин кирдорҳоро гайричинояти мөхисобад. Дар натиҷаи соҳиб шудан ба молу мулки ёфташуда ё ки тасодуфан дар дасти шаҳс қарор гирифтани он, ў ба ҷавобгарии гражданий ҷалб карда мешавад.

Ганчинаи ёфташуда низ наметавонад предмети тасарруф шавад. Ганчина – ин пулҳо ё ашёҳои арзишноки зери замин гӯронидашуда ё ки бо ин ё он роҳ пинҳондошташуда мебошанд, ки ба қадом соҳибмулк тааллук доштани онҳо маълум нест ё ин ки ў дар асоси қонун ҳукуки ҳудро ба ин ҷизҳо гум кардааст. Аммо азхудкуни ганчина аз ҷониби шахсоне, ки дорои вазифаҳои истеҳсоли ҳафриёти археологӣ ва кофтуковӣ мебошанд, ҳамчун тасарруф баҳо дода мешавад.

Аз худ намудани тилло, санг ва дигар металлҳои қиматбаҳо, ки берун аз ҳудуди ҷарайёни истеҳсолоти қаъри замин ба миён омадааст, тасарруфро ба вучуд намеорад, чунки онҳо боигарии мукаррарии табий ба шумор мераవанд. Лекин ба таври ҳудсарона, гайриконунӣ истихроҷ намудани тилло ва минбаъд ситонидани он

ба манфиати шахсии худ ё шахси сеюм, ки дар худуди корхонаи тиллобарорӣ содир шудааст, ба сифати тасарруф бандубаст карда мешавад. Агар дар оянда онҳо предмети додугирифт қарор ёбанд, дар ин сурат гунаҳгор бо маҷмӯи чинояташ - тасарруфи молу мулки гайр (моддаи 244 КҶ) ва бастани аҳди гайриқонунӣ бо металҳои қиматбаҳо, сангҳои қиматбаҳои табиӣ ё марворид (моддаи 284 КҶ) ба ҷавобгарии чинояти қашида мешавад. Дар мавриди муайян коркарди ҳудсаронаи онҳо ва саркашии минбаъда аз фурӯши ҳатмӣ ба давлат метавонад таркиби чинояти вайрон кардани қоидоҳои ба давлат супоридани фулузот ва сангҳои қимматбаҳоро, ки дар моддаи 285 КҶ пешбинӣ шудааст, ба вучуд орад.

Ба предмети тасарруф, гайр аз молу мулки манкул, инчунин, молу мулки гайриманқул низ доҳил мегардад: бинои истиқоматию маъмурӣ, манзил, боғҳо (дачаҳо), котечҳо, соҳтмонҳои ҳочагию фермерӣ, ки онҳо метавонанд объекти ҳариду фурӯш ё дигар муомилот бошанд.

Таҷриба аз он шаҳодат медиҳад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳдоҳои гайриқонунӣ бо моли гайриманқул бештар паҳн гардида, дар айни замон як ҷарайёни мустақили тиҷорати чиноятиро ба миён овардааст. Дар воқеъ, баъзе намудҳои молу мулки гайриманқул аз рӯйи ҳусусиятҳои объективиашон ба таври пинҳонӣ мавриди тасарруф қарор гирифтанашон гайриимкон аст (хона, бино). Аммо, онҳо бо роҳи фиреб, зуроварӣ ва ё таҳдид тасарруф шуданашон имконпазир аст. Масалан, дар қарори Шурои Маҷлиси Олии ҶТ аз 27-уми июни соли 1996, № 614 «Оид ба иҷроиши талаботи моддаи 22 Конституцияи ҶТ дар бораи даҳлопазирӣ манзили шаҳрвандон» чунин омадааст, «Воқеаҳои ғасб намудани хонаву манзилҳои шаҳрвандон хело паҳн шудаанд, зимнан, аксари онҳо бо роҳи таҳдиди рӯйирост, зӯроварӣ ба шаҳсияти шаҳрвандон ва қаллобӣ ба амал меоянд. Мақомоти хифзи ҳуқуқ ва судӣ дар як қатор мавридиҳо» ба чунин падидаҳои манфӣ «мусоидат менамуданд ва мутобики аризай шаҳрвандон, солҳои тӯлонӣ қарор намебароварданд, илова бар ин, баъзе аз нотариусҳо дар ин ҷода аз ҷафоҳои хизматии худ сӯйистифода мекарданд».

Молу мулке, ки қисман ё пурра аз муомилоти озоди маданий бароварда шудаанд (масалан, маводи саҳттаъсир, заҳрнок ва ғ.) метавонанд предмети тасарруф бошанд. Аммо, агар молу мулке, ки тасарруф қарда шаванд, ки ба амнияти ҷомеа ва саломатии аҳолӣ таҳдид намоянд (маводи радиоактивӣ, аслиҳа, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва психотропӣ), дар ин сурат кирдори содиршуда на ҳамчун чинояти молу мулкӣ, балки мутобики моддаҳои боби 21 ва 22 КҶ (моддаҳои 194, 199, 202 КҶ) бандубаст қарда мешавад.

Нишонаи дигари предмети тасарруф - ин хусусияти юридикии он аст. Предмети тасарруфро моликияти гайр (бегона) ташкил медиҳад, яъне он молу мулке, ки ба соҳибияту ихтиёрдории гунахгор доҳил намешавад. Барои яғмогару дузд ҳуқуқи воқеӣ ва эҳтимолӣ ба молу мулки тасарруфшуда пайдо намешавад. Бинобар ин, гайриқонунӣ гирифтани моликияти шахсӣ ё умумӣ ва ё баҳснок тасарруфро ташкил намедиҳад. Аммо чунин кирдорҳо танҳо дар мавриҷое ҷиноят эътироф карда мешаванд, ки агар ҳуқуқи соҳибмулк ба молҳои зикршуда маҳдуд гардида бошад (моддаи 362 КЧ) ё ин ки, агар шахс бо роҳҳои гайриқонунӣ ҳуқуқи воқеӣ ё эҳтимолии худро ба молу мулк таъмин кунад (моддаи 334 КЧ). Дар чунин ҳолатҳо сухан дар бораи ҷиноятҳои муқобили адолати судӣ ва тартиботи идоракунӣ меравад.

Дар он ҳолатҳое, ки шахс моли худро мегираду минбаъд бо мақсади фоида гирифтани аз шаҳрванд ё ки муассисаҳо, гӯё ки онҳо нигаҳдорандагони нолоиқ бошанд, арзиши пардоҳти онро талаб кунад, он гоҳ ин кирдори ӯ ҳамчун тайёрӣ ба қаллобӣ бандубаст карда мешавад (моддаҳои 32 ва 247 КЧ).

Тарафи объективии тасарруф бо ҳаракати фаъол тавсиф мегардад. Чунин ақида аз мағҳуми тасарруф бар меояд, ки он дар эзоҳи моддаи 244 КЧ дода шудааст. Таҳти мағҳуми «тасарруф» - гайриқонунӣ, багараз, ройгон гирифтани ва (ё) ситонидани молу мулки гайр ба фоидаи гунахгор ё дигар ашҳос фаҳмида мешавад. Аз чунин муқаррарот мумкин аст нишонаҳои тасарруфро муайян намуд:

- а) гаразнокӣ;
- б) гирифтани молу мулк;
- в) зиддиҳуқуқӣ гирифтани;
- г) ройгон гирифтани.

Гаразнокӣ - ин ҷидду ҷаҳди шахс барои ба даст даровардани фоидаи гайриқонуни молу мулкӣ бо роҳи мубаддал намудани молу мулки гайр ба фоидаи худ ё фоидаи шахси сеюм мебошад. Мавҷуд набудани гараз ҷавобгариро барои тасарруфи молу мулки гайр истисно менамояд. Мисол, бар хилоғи тартиби муқаррар намудаи қонун бо роҳи пинҳонӣ ё маҷбури гирифтани молу мулк, ки ба шахси дигар ба сифати қарз дода шудааст, ҳамчун тасарруф бандубаст карда намешавад, чунки шахс мақсади гаразнокро, ки эҳтимоли гирифтани фоидаи гайриқонуни молу мулкиро дорост, надорад. Ин ҷо мумкин аст сухан дар бораи ҷавобгарӣ барои ҳудсарӣ равад (моддаи 334 КЧ).

Гирифтани молу мулк – ин ба даст овардан, аз ихтиёри соҳибмулк ҳориҷ кардан, ҷудо намудан ва тағири макони молу мулк бо гузаронидани он дар ихтиёри гайриқонуни шахси гу-

нахгор аст. Натицаи гирифтани молу мулк – ин барҳам додани хуқуқи молу мулкии соҳибмулк, камқунии миқдории фонди нақдии ў ва муқаррар намудани ихтиёрдории гунаҳгор ба молу мулк («хукмронӣ ба ашё») мебошад. Расонидани зарари молу мулкӣ бо роҳи надодани лозимият (фоидаи аз дастрафта) таркиби тасарруфро ташкил намедиҳад ва дар мавриди муайян метавонад таркиби моддаи 253 КҶ ҶТ-ро ба вучуд орад (расонидани зарари молу мулкӣ бо роҳи фиреб ё сӯиистифодаи боварӣ). Инчунин, ки хеле ки дар боло зикр гардид, соҳиб шудан ба ашҳоҳе, ки дар натицаи гум кардани онҳо аз ихтиёри соҳибмулк баромадаанд, наметавонанд таркиби тасарруфро ба вучуд оранд. Лекин, дар баробари ин, молу мулке, ки на қонунан ва на воқеан аз ихтиёри соҳибмулк набаромадааст, vale онҳо бо вучуди набудани назорати маҳсус мувакқатан дар чойи муайян боздошта шудаанд, масалан, дар ҳудуди ташкилот, дар бинои муассиса, дар майдони соҳтмонӣ, дар воситаҳои наклиёт, дар чойи оббозӣ (пляж), дар куча, ҳамчунин дар ҳар кучое набошад ҳам, предмети тасарруф шуда метавонад.

Гирифтани молу мулки гайр метавонад бо ду тарз: воқеӣ ва юридикӣ содир шавад. Дар ҳолати якум молу мулк дар макону фазо ҷойиваз карда мешавад ва ҷисман аз ихтиёри молик (ё ки соҳиби хуқуқ) ба ихтиёри гайриқонуни каси дигар мегузарад. Дар ҳолати дуюм бошад, ивазшавии субъекти соҳибмулкӣ ба амал меояд, яъне хуқуқи ба молу мулк ба таври гайриқонунӣ ба каси дигар мегузарад. Масалан, ба таври «қонунӣ» аз нав ба расмият даровардани «хуқуқи моликиятий» ба хона. Ҳамин тавр, гирифтани молу мулк дар мавриди тасарруф дар ҳама ҳолатҳо, ҳамеша бо табдил додани он ба манфиати ҳудӣ гунаҳгор ё дигар ашҳос равона мешавад.

Дар мағҳуми «тасарруф» муайян карда шудааст, ки молу мулки гайр на ба моликияти гунаҳгор, балки ба манфиати гунаҳгор ё ашҳоси дигар табдил дода мешавад. Тъбیر чунин аст, ки шахси гунаҳгор бо вучуди он ки молу мулқро ҳамчун моликияти шахсӣ соҳиб шудаасту истифода ва идора мекунад, аммо ў мутобиқи Кодекси мадании ҶТ молики қонунӣ намешавад, зеро бо роҳи гайриқонунӣ хуқуқи моликиятиро доро шудан мумкин нест. Аз ин ҷиҳат, ҷабрдиҳа хуқуқи моликиятии ҳудро нисбати молу мулки тасарруфшуда гум намекунад.

Зиддиҳуқуқӣ гирифтани – нишонаи дигари ҳатмии тасарруфи молу мулки гайр мебошад. Зиддиҳуқуқӣ чунин маъно дорад: шахсе, ки молу мулки гайрро гирифтааст, ба он на хуқуқи воқеӣ ва на хуқуқи эҳтимолӣ дорад. Дар ин сурат молу мулки тасарруфшуда бе ягон асоси хуқуқӣ ва бе розигии молик ба ихтиёри воқеии гунаҳгор мегузарад.

Аломати зиддихукуқый, инчунин, он маъноро дорад, ки дар сурати тасарруф, гирифтани молу мулк бо яке аз роҳҳои дар қонун нишон дода шуда ба вучуд меояд. Чунин роҳу воситаҳо 7-тоанд: дуздӣ, азонахудкуний, истрофкуний, қаллобӣ, горатгарӣ, роҳзанӣ ва тамаъҷӯй. Агар гирифтани молу мулк бо роҳу воситае рух дихад, ки дар қонун нишон дода нашудааст, тасарруф эътироф намешавад.

Ройгон гирифтани – аломати ҳатмии дигари тасарруф аст. Ройгон ду маъною дорад:

а) молу мулк бе пардоҳти арзиши эквивалентии он гирифта мешавад, яъне, бар ивази он на пул, на молу мулки баробарқимат ва на меҳнати шаҳсӣ товон дода мешавад. Ин чунин маъною дорад, ки чинояткор арзиши молу мулки гирифтаашро талоғӣ намекунад, молу мулкро бе пул ё бо таври рамзӣ ва ё бидуни баробартовонӣ мегирад (қисман товон кардани арзиши молу мулки гирифташуда). Масалан, иллатнок баровардани ҳайвонот ва бо нарҳи паст азҳуд намудани онҳо, иваз кардани молу мулк бо молу мулки камарзиш тасарруф дониста мешавад. Дар чунин ҳолатҳо миқдори тасарруф дар фарқият байни нарҳи воқеии пардоҳташуда ва арзиши аслии молу мулки гирифташуда муайян карда мешавад. Ройгон гирифтани, ҳамчунин, дар мавриди гирифтани «музди корӣ» барои корҳое, ки амалан иҷро нагардидаанд, низ ҷой дорад;

б) молу мулк бе бозгашт ва доимӣ гирифта мешавад ва шаҳси гунаҳгор мақсади ба молик баргардонидани онро надорад. Аз ин ҷиҳат, истифодаи муваққатии молу мулки гайр тасарруф ҳисоб намеёбад. Чунин кирдорҳоро мумкин аст, дар мавриди ҷой доштани нишонаҳои мутобиқ, бо моддаҳои 252, 334 КҶ ҶТ бандубаст карда мешавад.

Мутобики соҳтори худ тасарруф ба таркиби моддӣ тааллук дорад. Ин чунин маъною дорад, ки ба тарафи объективии тасарруф ба сифати нишонаи ҳатмӣ оқибатҳои ҳавфноки ҷамъиятӣ дар намуди расонидани зарари молу мулкӣ ба молик доҳил мешаванд. Дар зери мағҳуми «зарари молу мулкӣ» талафоти бевоситае, ки бо арзиши молу мулки тасарруфшуда чен карда мешавад, фаҳмида мешавад. Маҳз бо фаро расидани чунин оқибатҳо лаҳзай хотимаёбии тасарруф алоқаманд мебошад. Молу мулки гирифташудае, ки ба молик зарари моддӣ намерасонад, набояд ҳамчун тасарруф баҳо дода шавад.

Тасарруф хотимаёфта ҳисобида мешавад на аз лаҳзай гирифтани молу мулк, балки аз вақте ки чинояткор имконияти истифода намудан ё ихтиёрдорӣ кардани онро пайдо мекунад (истеъмол менамояд, мефурӯшад, тухфа мекунад, ба ҷойи қарз ё ки ба ҳисоби

пардохти қарз ба касе медиҳад ва ё дар ягон шакл истифода менамояд). Дар ин маврид, сухан танҳо дар бораи пайдо шудани чунин имконият меравад, на балки аз ихтиёрдории воқеӣ. Набудани имконияти воқеии ихтиёрдорӣ ва ё истифодай молу мулки гирифташуда таркиби тасарруфи хотимаёфттаро истисно мекунад. Аз ин рӯ, амалҳои чиноятии субъектро бояд ҳамчун сӯйқасд ба тасарруфи молу мулки гайр бандубаст кард. Чунин андеша аз мағҳуми тасарруф бар меояд, ки дар он «гирифтан ва (ё) ситонидани молу мулки гайр ба фоидай гунахгор ё дигар ашҳос» нишон дода шудааст. Дар ҳолати муайян кардани лаҳзай хотима ёфтани тасарруфи молу мулке, ки аз худудҳои ҳифзшаванд (сех, анборҳона, объекти соҳтмонӣ ва ф.) гирифта мешаванд, мутобики андешаи нишондодашуда бояд амал кард. Истисно аз ин талабот танҳо нисбати роҳзаний ва тамаъҷӯй пахн мегардад, ки ин чиноятҳо мутобики конструксияшон (соҳторашон) ба таркиби расмӣ дохил мешаванд ва онҳо аз вакти ҳучум намудан ва ё талаб кардани молу мулки гайр, хотимаёфта ҳисобида мешаванд.

Аломати ҳатмии тарафи объективии тасарруф робитаи сабабии байни ҳаракатҳои зиддиҳукукии чинояткор ва оқибатҳои фарорасидаи заарнок дар намуди ба молик расонидани зиёни воқеии молу мулкӣ, ба ҳисоб меравад.

Тарафи субъективии тасарруф (навобаста аз тарзи он) дар шакли қасди бевосита тавсиф мейбад, яъне, шахс дарк менамояд, ки молу мулки гайрро гайриқонунӣ гирифтаистодааст, ки ба он ўягон ҳуқуқ надорад, пешбинӣ мекунад, ки бо ин амалҳояш ба молик ҳатман зиёни моддӣ мерасонад ва ҳоҳони он аст, ки чунин амалҳоро ҳам содир намояд ва ҳам оқибатҳои зиёнварро ба вучуд орад.

Аломати ҳатмии тарафи субъективии тасарруф нияти (ангезаи) ғаразнок мебошад, ки мазмуни он аз қӯшиши гунахгор оид ба даст овардани манфиатҳои гайриқонуни хусусияти молу мулки дошта аз ҳисоби молу мулки гирифташуда иборат аст. Мақсад – табдил додани (ситонидани) молу мулки гирифташуда ба манфиати худ ё шахси дигар аст.

Субъекти тасарруфи молу мулки гайр: ҷавобгарии чиноятӣ барои тасарруф дар шакли дуздӣ, горатгарӣ, роҳзаний ва тамаъҷӯй (моддаҳои 244, 248, 249, 250 КҶ) аз вакти ба синни 14 – солагӣ даромадани шахс оғоз мегардад. Вале ҷавобгарии чиноятӣ барои тасарруф дар шакли азониҳудкунӣ, истрофкорӣ, тасарруфи пулу моли ба тарики кредит додашуда, қаллобӣ, инчунин тасарруфи ашё ё асноди дори арзиши маҳсус ва тасарруфи воситай фондҳои кӯмаки ҳориҷӣ (моддаҳои 245, 246, 247, 251, 257 КҶ) аз синни 16 – солагӣ оғоз мегардад.

Файр аз ин, тасарруфе, ки ба роҳи азонихудкунӣ ва истрофкорӣ содир гардидааст (моддаи 245 КҶ), инчунин тасарруфи пулу моли ба тариқи кредит додашуда (моддаи 246 КҶ), метавонад танҳо аз ҷониби субъектҳои маҳсус ба вуҷуд ояд, яъне, ашхосе, ки молу мулки гайр ба онҳо барои ба амал овардани салоҳиятҳои муайян боварӣ карда дода шудааст ё ки шахсоне, ки тибқи тартиботи бо қонун муқарраршуда кредитҳои бонкӣ гирифтаанд.

### Шаклҳои тасарруф.

Вобаста аз тарзи содиршавии тасарруф, КҶ ҶТ дар моддаҳои даҳлдор шаклҳои зерини тасарруфро (7-то) меъёран чудо ва мустаҳкам мекунад: дуздӣ (моддаи 244), азонихудкунӣ (моддаи 245), истрофкорӣ (моддаи 245), қаллобӣ (моддаи 247), горатгарӣ (моддаи 248), роҳзаний (моддаи 249) ва тамаъҷӯй (моддаи 250).

Пленуми Суди Олии ҶТ дар қарори худ аз 25 июни соли 2004, № 3 «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандҳои марбут ба дуздӣ, қаллобӣ, горатгарӣ ва роҳзаний» бо мақсади таъмин намудани татбиқи дурусти қонунгузорӣ оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои шаклҳои номбаршудаи тасарруфи молу мулки гайр тавзеҳоти аниқро баён намудааст<sup>34</sup>.

Ҳар як аз шаклҳои номбаршудаи тасарруф ҳусусияти худро доранд. Аз ин рӯ, аниқ муайян кардани нишонаҳои юридикӣ ҳар як шакли тасарруф шарти ҳатмии дуруст бандубаст кардани ҷиноят аст. Ин шаклҳои тасарруфи молу мулки гайр аз ҳамдигар бо тарзи гирифтани молу мулк фарқ мекунанд. Тарзи гирифтани молу мулк ба дараҷаи ҳавғонии ҷамъиятии ҷиноят таъсир мерасонад ва аз ин ҷиҳат, аз тарафи қонунгузор ба назар гирифта шудааст. Аммо КҶ ҶТ як қатор намудҳои маҳсуси тасарруфро пешбинӣ мекунад, ки онҳо ба сифати таркибҳои мустақил на аз рӯйи тарзи гирифтани молу мулк, балки аз рӯйи нишонаи сифатҳои маҳсуси предмети тасарруф тақсим карда шудаанд. Ба онҳо тасарруфи пулу моли ба тариқи кредит додашуда (моддаи 246), тасарруфи ашё ё асноди дорои арзиши маҳсус (моддаи 251) ва тасарруфи воситаҳои фондҳои кӯмаки ҳориҷӣ (моддаи 257) тааллук доранд. Ҷудо карданӣ ин ҷиноятҳо ба сифати таркибҳои мустақил ҷунин маънӣ надорад, ки онҳо шакли мустақили тасарруфро ташкил медиҳанд.

Намудҳои тасарруф. Тасарруфи молу мулки гайр вобаста аз микдори молу мулки тасарруфшуда (арзиши он), ҳамчунин, вобаста аз шакли моликияти ба якчанд намудҳо ҷудо карда мешавад. Та-

<sup>34</sup> Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 35-43.

тасарруфи молу мулк аз ашхоси хусусай вобаста аз арзиши молу мулки тасарруфшуда ба чор намуд чудо мешавад:

- а) оддій;
- б) зарари чиддій расонидашуда;
- в) ба миқдори калон;
- г) ба миқдори маҳсусан калон.

Қонуни чиноятии амалкунанда андозаи аниқи миқдори зарареро, ки ба моликияти шахсии шаҳрванд расонида шудааст ва он асоси ба намудхо чудо кардани тасарруф мебошад, муайян намекунад. Мазмуни онҳо хусусияти баҳодихӣ дорад ва эътирофи зарар ба сифати ин ё он намуд ба салоҳияти суд voguzoшта шудааст. Ин дуруст аст ва аз сатҳи ҳаёти аъзоёни чомеа бар меояд.

Аз ин ҷиҳат, тасарруф дар сурате оддій эътироф мешавад, ки агар он ба шаҳрванд зиёни назаррас (чиддій) нарасонида бошад. Ҳангоми ҳал намудани масъалаи он, ки ба шаҳрванд оё зарари чиддій расонида шудааст ё не, зарур аст, ки на танҳо арзиши молу мулки тасарруфшуда, балки вазъи моддию молу мулкии ў, аз ҷумла, музди миёнаи кор, сатҳи даромади шаҳрванд, қиматнокӣ ва аҳаммиятнокии он барои ҷабрдида, шумораи шаҳсоне, ки дар пасташии ў мебошанд ва гайра ба назар гирифта шавад.

Ин гуфтаҳо ҳамчунин ба муайян кардани зарар дар миқдори калон ва маҳсусан калон, ки ба моликияти шахсии шаҳрванд расонида шудааст, тааллук доранд. Аммо, агар тасарруфи автомобилҳо, ҳонаву истироҳатгоҳҳо чой дошта бошад, бешубҳа, он бояд чун тасарруф ба миқдори маҳсусан калон эътироф гардад. Ҳамчунин тасарруф ба миқдори маҳсусан калон эътироф мешавад, агар ҷабрдида аз воситаҳои асосӣ ва сарчашмаҳои мавҷудият маҳрум гардида бошад.

Тасарруфи молу мулки давлатӣ ва дастаҷамъӣ вобаста аз арзиши он ба се намуд чудо мешавад:

- а) оддій;
- б) ба миқдори калон;
- в) ба миқдори маҳсусан калон.

Мутобики қисми 2 эзоҳ ба моддаи 244 КҶ ҶТ, тасарруф ба миқдори калон чой дорад дар он ҳолате ки, агар арзиши молу мулки тасарруфшуда аз андозаи маоши ҳадди ақал як ҳазор маротиба зиёдтар бошад. Ин ҷунин маъно дорад, ки агар арзиши молу мулки тасарруфшуда ба миқдори нишондодашуда нарасад, дар ин сурат тасарруф оддій эътироф карда мешавад. Тасарруф ба миқдори маҳсусан калон арзиши молу мулке фаҳмида мешавад, ки он аз андозаи маоши ҳадди ақал ду ҳазор маротиба зиёдтар аст.

Қонунгузории чиноятии амалкунанда барои тасарруфи молу мулки ками давлатӣ ё дастаҷамъӣ ҷавобгарии чиноятиро

пешбинй накардааст. Ин чунин маъно дорад, ки чавобгарии чиноятй дар ҳолатхое ба миён меояд, ки агар арзиши молу мулки тасарруфшуда аз даҳ андозаи маоши ҳадди ақал зиёд бошад. Аммо бояд дар назар дошт, ки чунин муқаррарот танҳо дар мавриди тасарруфи молу мулки давлатӣ ё дастачамъӣ паҳн мегардад ва ҳамчунин, агар он бо роҳи дуздӣ, азонихудкунӣ, исрофкорӣ ва ё қаллобӣ содир шуда бошад. Форатгарӣ, роҳзаний ва тамаъчӯй бошад, новобаста аз арзиши молу мулки тасарруфшуда ҳамеша чиноят ҳисоб карда мешаванд.

Агар тасарруфи молу мулки шахсӣ ба амал омада бошад, дар ин сурат чавобгарии чиноятй новобаста аз арзиши он ба миён меояд (қисми 4-уми эзоҳи моддаи 244 КҶ ҶТ). Дар ин сурат танҳо қоиди қисми 2 моддаи 17 КҶ ҶТ дар назар гирифтани зарур аст, ки тибқи он кирдор (дар айни замон – дуздӣ, азонихудкунӣ, исрофкорӣ ва қаллобӣ), агар аз сабаби камаҳаммиятиаш барои ҷамъият ҳавфнок набошад, новобаста ба он, ки зоҳирон он дорои нишонаҳои таркиби ягон чиноят аст, ки дар Қисми маҳсуси КҶ пешбинй шудааст, чиноят эътироф намешавад. Ҳангоми ҳал намудани чунин масъала, ки оё тасарруф камаҳаммият аст ё не, донистани на танҳо маблағи тасарруфшуда, балки қасду нияти гунахгор бояд ба назар гирифта шавад.

Лекин, ҳангоми тасарруф дар шакли форатгарӣ, роҳзаний ва тамаъчӯй миқдори молу мулки тасарруфшуда кам бошад ҳам, он камаҳаммият эътироф намешавад. Ин ба ҳусусиятҳои хоси тарафи субъективии чиноятҳои номбаршуда ва тарзҳои гирифтани молу мулк иртибот дорад, яъне, гунахгор дар ҷарайёни содир кардани чунин чиноятҳо, ба зӯроварӣ ё таҳдиidi истифодаи он роҳ дода, ба шууру иродай ҷабрдида фишор меорад.

Андоzаи тасарруf ҳамеша вобаста аз арзиши молу мулки тасарруfшуда муайян карда мешавад. Арзиши молу мулк бошад, дар қиммати пули таҷассум мегардад (нарҳ). Вале муайянкунии нарҳи молу мулки тасарруfшуда баъзан мушкилий ба миён меорад, чунки доираи истифодаи нарҳҳои давлатии аниқмуайяншуда, айни замон маҳдуд карда шуданд ва ба судҳо бисёртар лозим мешавад бо нарҳҳои озоди бозорӣ, ки дар маҳаллаҳо ҷорӣ шудаанд, саруқор гиранд.

Дар сурати муайян намудани миқдори тасарруf, якум, танҳо зарари воқеии моддии ба соҳибмулк расонидашуда ба назар гирифта мешавад. Баъзе аз зиёнҳое, ки дар шакли аз даст додани манфиатҳо (фоидҳо) расонида мешаванд, ба таркиби зарарҳои воқеии моддӣ дохил намешаванд. Дар ин маврид миқдори зарари расонидашуда дар лаҳзай ошкор намудани тасарруf, тибқи нарҳҳои амалкунанда, новобаста аз муҳлати воридшавии арзишҳо,

ки дар тобеяти шахсии масъули моддӣ карор доранд, муайян карда мешавад.

Дуюм, ҳангоми муқаррар намудани арзиши молу мулки тасарруфшуда, ба нархҳои давлатӣ ё бозорӣ такя кардан лозим аст (вобаста аз шароити ба даст овардани молу мулк), агар дар маводи парвандаи чиноятӣ маълумот дар бораи масрафҳои воқеӣ барои дастрас намудани молу мулк ё харочот баҳри истеҳсоли он мавҷуд бошанд, лекин ҳатман бо назардошти фарсадашавии ашё.

Дар сурати набудани нархҳо, арзиши молу мулк дар асоси хуносай экспертиҳо муайян карда мешавад.

Микдори калон ва маҳсусан калон дар ҳолати тасарруф метавонад дар натиҷаи як ва ё якчанд амали чиноятӣ ба вуҷуд ояд. Аз ин р., чунин савол пайдо мешавад: чӣ тавр чиноятҳоро тасниф кардан мумкин аст, дар ҳолате, ки микдори калон ва маҳсусан калон аз якчанд тасарруф андӯхта мешавад, ки бо ҳамон як тарз содир шудаанд (мисол, танҳо ба роҳи дуздӣ ё азониҳудкунӣ ва ғ.): чун тасарруф ба микдори калон ё маҳсусан калон ва ё ҳуд чун тасарруфи тақроран содиршуда.

Бо мақсади фаҳмиш ва татбиқи якхелаи қонуни чиноятӣ ба муқаррароти зерин бояд пайравӣ кард: аз ҷониби шаҳс содир намудани якчанд тасарруфи молу мулки гайр, ки микдори умумиаш 1000 ва ё 2000 андозаи нишондиҳанда барои хисобҳо зиёд аст, бояд ҳамчун тасарруф ба микдори калон ё маҳсусан калон бандубаст карда шавад, ба шарте ки агар ҳамаи чиноятҳо бо як тарз содир шуда бошанд (масалан, танҳо бо роҳи дуздӣ ё ки азониҳудкунӣ ва ғ.) ва агар ҳолатҳои кор шаҳодат дигҳанд, ки гунаҳгор тасарруфро бо қасди ба даст даровардани молу мулк ба микдори калон ё маҳсусан калон содир кардааст, яъне, агар чинояти давомдори ягона ҷой дошта бошад (қисми 4 моддаи 19 КҶ).

Дар мавриди ҷой надоштани мақсади ягона барои тасарруф ба микдори калон ва ё маҳсусан калон, ҷамъ кардани арзишҳои молу мулки тасарруфгардида мумкин нест. Бинобар ин, чунин кирдорҳо бояд бо назардошти аломатҳои тақрорӣ, бидуни содиршавии он ба микдори калон ва ё маҳсусан калон, бандубаст карда шаванд.

Тасарруфе, ки бо тарзҳои гуногун содир шудаасту дар маҷмӯъ зарар ба микдори калон ё маҳсусан калон ворид кардааст, дар ҳама ҳолат имкон намедиҳад, ки он ҳамчун як чиноят бандубаст карда шавад. Бинобар ин, масалан, дуздӣ ва исрофкорӣ, ки ҳар қадом ба андозаи на калон ва ё на маҳсусан калон содир шудаанд, онҳо бояд мустақилона бо назардошти тақрорӣ бандубаст карда шаванд, но-вобаста аз он ки микдори умумии тасарруф калон ва ё маҳсусан калонро ташкил кардааст.

Агар қасди чинояткор ба тасарруфи молу мулки гайр ба миқдори калон ё маҳсусан калон равона шуда бошад, vale зимнан бо сабабҳои аз гунахгор вобастанабуда андозаи молу мулки тасарруфгардида ба миқдори меҳостаи гунахгор нарасида бошад, дар ин сурат, кирдори чинояткорро ҳамчун сўйқасд ба тасарруфи молу мулки гайр ба андозаи калон ва ё маҳсусан калон бандубаст кардан зарур аст (ниг. ба тафсири моддаи 32 КЧ).

Ҳангоми тасарруф аз ҷониби гурӯҳи ашхос, тамоми миқдори молу мулки тасарруфшуда бар гардани ҳар кадом иштирокӣ во гузошта мешавад, новобаста аз миқдори ба даст овардаи ҳар яки онҳо.

## Дуздӣ

Дуздӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 244 КЧ ҶТ мукаррар гардида, аз 4 қисм ва эзоҳ иборат мебошад. Эзоҳи он дар навбати худ аз 4 қисм иборат аст.

Объекти чинояти мазкурро муносибатҳои молу мулкӣ ташкил медиҳанд. Таҳти мағҳуми муносибатҳои молу мулкӣ ҳама гуна ҳуқуқҳои соҳибмулк аз қабили ҳуқуқи соҳибӣ кардан, ихтиёрдорӣ намудан ва соҳибии молу мулк фаҳмида мешавад. Ҳангоми содир намудани чинояти мазкур ҳуқуқҳои соҳибмулк ба таври гайриқонунӣ ба шахси гунахгор гузашта, муносибатҳои байни соҳибмулк ва молу мулк қатъ мегарданд.

Ба сифати предмети чинояти мазкур ҳама гуна молу мулке эътироф мешаванд, ки дар муомилоти озоди маданий иҷозат дода шудаанд ва дар онҳо меҳнати инсон сарф шудааст.

Ҳамчун предмети тасарруф молу мулк бояд дорои чунин аломатҳо бошад:

а) Аломати моддӣ. Аломати мазкур маънои онро дорад, ки дар зери мағҳуми молу мулк танҳо ашёҳои олами моддӣ фаҳмида мешавад (моликияти зеҳнӣ ё қувваи барқ ҳамчун предмети тасарруф баромад намекунанд).

б) Аломати иқтисодӣ. Аломати иқтисодӣ маънои онро дорад, ки предмети тасарруф танҳо он ашё ё предметҳое баромад карда метавонанд, ки дар онҳо меҳнати инсон сарф шудааст ва дорои арзиши иқтисодӣ ва нарҳи муайян мебошанд.

Он ашёҳое, ки бо меҳнати инсон аз ҳолати табиӣ берун оварда шудаанд, ба ҳайси предмети тасарруф эътироф мешаванд. Масалан, буридан дараҳт барои истифодай он дар соҳтмон ё истифодай он ҳамчун ҳезум, шикори ҳайвонот ё парандагон, сайди ҳайвоноти обӣ ва ф.

в) Аломати хуқуқӣ. Аломати хуқуқӣ маънои онро дорад, ки молу мулке, ки шахси гунаҳгор тасарруф менамояд, бояд дар муносабат ба ў бояд барьalo молу мулки бегона бошад. Ин чунин маъно дорад, ки шахси гунаҳгор соҳибмулк нест ё молу мулк ҳачун моликияти муштарак маҳсуб намеёбанд, ҳамчунин чунин молу мулк ба сифати предмети баҳси маданий бо як шахси дигар маҳсуб намеёбанд<sup>35</sup>.

Тарафи объективии дуздӣ аз ҳаракатҳои фаъол дар шакли тасарруфи ниҳонии молу мулки гайр иборат аст.

Ҳамчун тасарруфи ниҳонии молу мулки гайр (дуздӣ) бояд ҳаракатҳои шахсоне, ки дар ғоибии молик ё дигар шахсе, ки молу мулк дар ихтиёраш мебошад, ё дар ғоибии шахсони бегона ё ин ки дар ҳузури онҳо, лекин ноаён аз онҳо, гайриқонунӣ кашида гирифтани молу мулк содир гардидааст, бандубаст карда мешаванд. Дар ҳолатҳое, ки агар шахсони зикргардида диданд, ки тасарруф содир шуда истодаасту лекин гунаҳгор вазъияти атрофро асос карда гумон мекард, ки ниҳонӣ амал карда истодааст, ин ҳаракати содиргардида низ тасарруфи ниҳонии молу мулки гайр ҳисобида мешавад<sup>36</sup>.

Кирдор ҳамчунин пинҳонӣ эътироф мешавад, агар гунаҳгор боварӣ дошта бошад, ки ҷабридида бо сабаби мастиӣ, бехушӣ, хурсолӣ, бемории рӯҳӣ, хоб будан ва гайра кирдори ўро дарк намекунанд. Бо сабабҳои дар боло зикршуда мумкин аст, ки молу мулк аз дасти онҳо (шахсони хурдсол, беморони рӯҳӣ) бо розигии онҳо гирифта шавад. Ҳолатҳои зикргардида ҳолатҳое маҳсуб меёбанд, ки ҷабридида ба ҳусусияти ҷиноятии кирдори гунаҳгор баҳои дуруст дода наметавонанд.

Инчунин тасарруф ҳамчун дуздӣ дар ҳолате эътироф карда мешавад, ки агар бо тарики “фиребгарона” таъсир расонидан ба автомат (системаи компьютерӣ) ё хайвонот содир карда шуда бошад. Дар ин ҳолат фиреб метавонад ҳамчун тарзи пайдо намудани дастрасӣ ба молу мулки гайр бо мақсади дар оянда ба таври пинҳонӣ гирифтани он баромад кунад, (лекин фиреб ҳамчун тарзи

---

<sup>35</sup> Коментарий к уголовному кодексу Российской Федерации // Отв. ред. заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор А.И. Парог. М., 2013. С. 358.

<sup>36</sup> Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандаҳои марбут ба дуздӣ, қаллобӣ, гораттарӣ ва роҳзаний» аз 25 июняи соли 2004. 6.2 // Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 35.

бевосита гирифтани молу мулк аз ҷабрдида баромад карда наметавонад)<sup>37</sup>.

Аз рӯйи ақидаи олимони ватанӣ, ҳангоме тасарруф пинҳонӣ эътироф мешавад, ки он дар ҳузури ашхоси бегона, дар назари аксарият содир шуда бошад, агар ҷинояткор аз он сӯистифода намояд, ки ҳозирин ғайриқонунӣ будани кирдори ўро дарк накунанд, яъне онҳо амали азҳуд намудани молу мулкро ба таври қонунӣ қабул мекунанд ва эҳсос намекунанд, ки он кирдор дар воқеият ҳусусияти ҷиноятӣ дорад. Ин дар мавриде рӯҳ медиҳад, ки вобаста ба шароити кирдор, барои атрофиён маълум нест, ки ин молу мулк ба ки тааллуқ дорад ё ҷинояткор бо роҳҳои фиребгарӣ дар атрофиён чунин таассурот ба вучуд меорад, ки молу мулк гӯё ба ў тааллуқ дорад ва ў барои соҳиб шудану истифода намудан молу мулк вакил аст. Мисол, ҷинояткор ба сифати боракаш ягон борхалта ва сандуқро ҳангоми холӣ намудан аз вагон мегирад ва ба манфиати худ истифода мебарад<sup>38</sup>.

Ҳамчунин, тасарруф пинҳонӣ эътироф мешавад дар ҳолате, ки ҷабрдида ё дигар шаҳс воқеаи содиршавии кирдори шаҳси гунахгорро назорат кунад, аммо бо сабабҳои гуногун аз қабили ҳиссияти тарс, мавқеи бетарафӣ ва гайра ҳузури худро вонамуд накунад.

Дар ҳама гуна ҳолатҳои тасарруф ки шаҳси гунаҳгор бо боварии комил амал мекунад, яъне вобаста ба ҳолати атроф ў чунин меҳисобад, ки аз тамоми шаҳсоне, ки ба ҷиноят алоқамандӣ надоранд, пинҳонӣ амал карда истодааст ва рӯҳан боварӣ дорад, ки аз гирифтани молу мулк соҳиби он ҳабардор нест, дуздӣ эътироф мешавад.

Пинҳонӣ гирифтани молу мулк ба се навъ тақсимбандӣ карда мешавад:

- а) ҳузур надоштани дилҳоҳ шаҳсони дигар;
- б) ҳузур доштани шаҳсони дигар, лекин ноаён барои онҳо;
- в) аён будан барои дигар шаҳсон, лекин бо вазъиятҳои гуногун дарк накарданни ҳусусиятҳои ғайриқонуни ҳаракатҳои гунаҳгор аз тарафи онҳо.

Таркиби дуздӣ аз рӯйи конструксияи тарафи объективӣ моддӣ буда, дар мавриде тамомшуда ҳисобида мешаванд, ки агар молу мулк гирифта шуда бошад ва гунаҳгор барои аз рӯйи салоҳиди худ истифода бурдан ё ихтиёрдорӣ намудани он (масалан, молу

<sup>37</sup> Хабаров А.В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Часть 1. С. 290.

<sup>38</sup> Тафсир ба КҶ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 514.

мулки тасарруфшударо ба манфиати худ ё ба манфиати дигарон равона кунад, ё аз рӯйи гараз бо дигар тарз онро ихтиёрдорӣ намояд) имконияти воқеӣ дошта бошад.

Чунончи, судшаванд С.И.Н. чинояти пешбиникардаи қисми 3 моддаи 32 - қисми 1 моддаи 244 КҶ ҶТ, ки он ҷавобгарии чиноятиро барои сӯйқасди чинояти дуздӣ, яъне тасарруфи молу мулки гайрро муайян менамояд, дар ҷунин ҳолат содир намудааст. Чунончи, ӯ санаи 07 ноябрри соли 2016 соати 12:00 бо мақсади дуздӣ ба бозори Панҷшанбе ҳозир шуда, дар кӯчаи Шарқи ш. Ҳуҷанд дар роҳи пиёдагардон шаҳрванд И.М.Р – ро мушохида карда, бо мақсади амалӣ кардани ниятҳои гаразноки худ аз қафои охирин пайгирӣ кардааст. Сипас дар рӯ ба рӯйи бинои ҶДММ Маркази савдои Бадри Мунир вакте, ки И.М.Р. аз мобайни одамони зиёд мегузаштааст, ғаз ин фурсати қулай истифода бурда, дасташро ба қиссаи тарафи рости рӯйпӯши тирамоҳии дар тан доштаи И.М.Р. дароварда, ба тариқи пинҳонӣ 93 (наваду се) сомонӣ маблаги пулиро тасарруф намуда, бо ин кирдori чинояткоронаи худ ба ҷабрдида И.М.Р. зарари моддӣ расонида, аз ҷойи ҳодиса гайб задани шудааст, аммо мақсади гаразноки худро бо сабабҳои аз ӯ вобаста набуда, ба охир нарасонида, дар ҷойи ҳодиса, аз тарафи ҷабрдида И.М.Р. дастгир карда шуда, ихтиёран маблаги 43 сомониро баргардонида дода, аз додани бокимонда маблағҳояш саркашӣ намудааст. Бинобар ин, шаҳрванд И.М.Р ӯро ба нуқтаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятии дохили бозори Панҷшанбе дастрас намуда, ба кормандони милитсия супоридааст.

Суди шаҳри Ҳуҷанди вилояти Суғд ба шаҳрванд С.И.Н. бо моддаҳои 32 қисми 3, 244 қисми 1 КҶ ҶТ гунахгор дониста ба ӯ ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 6 (шаҳ) моҳ бо адо намудани ҷазо дар қалонияи ислоҳии дорои низомаш умумӣ таъйин кардааст<sup>39</sup>.

Дар таҷриба ҳолатҳои дуздӣ ба горатгарӣ ва роҳзани табдил гардидан ҷой дорад. Дар ҳолате, ки кирдор ҳамчун пинҳонӣ оғоз шуда бошад, вале гунахгор аз тарафи шаҳси дигар дида шуда шавад, яъне кирдор аз ҳолати пинҳонӣ ба ҳолати ошкоро табдил шуда бошад ва бо вуҷуди ин шаҳси гунахгор кирдори худро давом дихад, дар ин ҳолат дуздӣ ба горатгарӣ (моддаи 248 КҶ ҶТ) табдил мейёбад, ҷунки чинояткор ин ҳолатро дарк намуда, кирдори ба ҷамъият ҳавғонки худро дар давраи сӯйқасди дуздӣ хотима набахшид ва кирдори чинояткоронаи худро ошкоро давом додан гирифт. Агар шаҳси чинояткор кирдорро пинҳонӣ оғоз кунад, вале дар ҷараёни содиршаваии кирдор он аз

<sup>39</sup> Бойгонии суди шаҳри Ҳуҷанд // Парвандаи чиноятӣ № 1-151/17.

тарафи соҳибмулк ё шахси дигар ошкор гардад ва ў нисбати шахсони зикршуда бо мақсади тасарруфи молу мулк зўроварӣ ё таҳди迪 истифодаи онро амалӣ кунад, дар ин ҳолат кирдорҳои ў ҳамчун роҳзаний (моддаи 249 КҶ ҶТ) бандубаст карда мешаванд.

Агар шахси дар вакти гайриқонунӣ кашида гирифтани молу мулки гайр хузурдошта, гайриқонунӣ будани ин ҳаракатҳоро намефаҳмид, ё ин ки вай хеши наздики гунаҳгор буда, аз ҳамин сабаб охирин чунин ҳисоб мекард, ки дар рафти гирифтани молу мулк аз тарафи ин шахс ба муқобилият дучор намешавад, ҳаракати содиршуда бояд чун дуздии молу мулки гайр бандубаст карда шавад. Агар шахси номбаршуда барои пешгирий намудани тасарруф чора андешида бошад (масалан, қатъ кардан ин ҳаракатҳои гайриқонуниро талаб карда бошад), дар ин ҳолат ҷавобгарии гунаҳгор барои ҳаракатҳои содиршуда бо моддаи 248 КҶ ҶТ ба амал меояд.

Агар дар рафти содир намудани дуздӣ, ҳаракатҳои гунаҳгор аз тарафи соҳибмулк ё шахси дигари соҳибхтиёри молу мулк ё дигар шахсон, ошкор карда шаванду лекин инро гунаҳгор дарк карда, содир намудани гариконунӣ кашида гирифтани молу мулк ё нигоҳ доштани онро давом дижад, дар ин сурат ҳаракати содиршуда бояд чун горатгарӣ, дар ҳолати истифода шудани зўроварии барои ҳаёт ва саломатӣ ҳавфнок ё таҳди迪 истифодаи чунин зўроварӣ бошад, чун роҳзаний бандубаст карда шавад<sup>40</sup>.

Тарафи субъективии дуздиро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Гунаҳгор дарк мекунад, ки ба таври пинҳонӣ молу мулки шахси дигарро гайриқонунӣ ва ройгон ба манфиати худ ё шахси дигар гирифта истодааст ва пешбинӣ мекунад, ки бо кирдоҳрои худ ба молик ё дигар шахси дорандай қонунии молу мулк зарар расонида истодааст ва ҳоҳони фаро расидани оқибат мебошад.

Ангезai содир намудани дуздӣ ин нияти ғаразнок мебошад яъне шахси гунаҳгор барои ба даст овардани фоидаи моддӣ қӯшиш мекунад.

Субъекти чинояти номбурда шахси воқеии мукаллафи ба синни 14сола расида мебошад.

Дар қисми 2 моддаи 244 КҶ ҶТ 4 ҳолати вазнинкунанда мукаррар гардидаанд, ки инҳоянд:

- а) тақроран;
- б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;
- в) ба шаҳрванд зарари ҷиддӣ расонидааст;

<sup>40</sup> Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандҳои марбут ба дуздӣ, қаллобӣ, горатгарӣ ва роҳзаний» аз 25 июняи соли 2004. б.5, 6 // Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 36.

г) бо рохи гайриконунй дохил шудан ба манзил, бино ё дигар анборхонаҳо содир шуда бошад;

Якум ҳолати вазнинкунанде, ки дар қисми 2, банди “а” пешбиний карда шудааст, ин содир намудани дуздӣ бо аломати “такрорӣ” мебошад.

Мутобики банди 3 эзоҳ ба моддаи 244 КҶ ҶТ барои дуздӣ, қаллобӣ, горатгарӣ ё роҳзаниро бо нишонаи «такроран»-и дар моддаҳои 244-251, 254 ва 257 КҶ ҶТ пешбинигардида бандубаст намудан содир намудани чиноят, агар қабл аз он як ё якчанд чинояти пешбининамудаи ҳамин моддаҳо ва инчунин дар моддаҳои 186, 194, 199, 202 КҶ ҶТ пешбiniшиуда, содир шуда бошанд, асос шуда метавонад.

Мувофики қисми 3 моддаи 19 КҶ ҶТ бо нишонаи зикршуда бояд ҳамчунин ҳаракатҳои шахсоне, ки дуздӣ, қаллобӣ, горатгарӣ ё роҳзаниро содир кардаанду дар сурате, ки агар дар лаҳзаи содир кардани чиноят доги судиашон барои чиноятҳои дар банди 3 эзоҳи мазкур қайдгардида барҳам нахӯрда ё бардошта нашуда бошад, низ бандубаст карда мешаванд.

Тасарруфи давомдор, ки аз як қатор ҳаракатҳои чиноятии ҳаммонанд иборат буда, бо рохи аз худи ҳамон як манбаъ кашида гирифтани молу мулки гайр содир шудаасту ба қасди ягона равона шудааст ва дар маҷмӯъ чинояти ягонаро ташкил мекунад, бояд аз тасарруфи такроран содиршуда фарқ карда шавад.

Дуюм ҳолати вазнинкунанде, ки дар қисми 2, банди “б” пешбиний карда шудааст, ин содир намудани дуздӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ мебошад.

Дуздӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содиршуда эътироф мешавад, агар дар он гурӯҳи устувори шахсе, ки пешакӣ барои содир кардани як ё якчанд чиноят муттаҳид шудаанд (қисми 3 моддаи 39 КҶ ҶТ), иштирок карда бошад.

Бо назардошти мағҳуми қисми 2 моддаи 39 КҶ ҶТ ҷавобагарии чиноятӣ барои дуздӣ, ки аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир шудааст, дар ҳолатҳое низ ба амал мояд, ки мувофики маслиҳати пешакӣ байни ҳамиштирокчиён, бевосита кашида гирифтани молу мулкро яке аз онҳо амали мекунад. Агар иштирокчиёни дигар мутобики тақсими нақшҳо ҳаракатҳои мувофиқашударо, ки ба расонидани ёрии бевосита ба иҷроқунанда барои содир намудани чиноят равона шуда буданд, содир карда бошанд (масалан, шаҳс ба манзилгоҳ дохил нашуда, вале дар шикастани дар, куфл, панҷара иштирок карда бошад, аз рӯйи маслиҳати пешакӣ мувофиқашуда молу мулки тасарруфшударо бароварда бошад, ҳимояи дигар ҳамиштирокчиёро аз эҳтимолияти ошкор шудани чинояти содиршаванд таъмин карда бошад), ҳара-

кати содиркардаи онҳо ҳамиҷрокунандагӣ ба ҳисоб меравад ва мутобики қисми 2 моддаи 37 КҶ ҶТ бандубости иловагиро бо моддаи 36 КҶ ҶТ талаб намекунад.

Ҳаракатҳои шахсе, ки дар тасарруфи молу мулки ғайр бевосита иштирок накардаасту vale бо маслиҳату дастурҳояш ё бо пешақӣ ваъда додани пинҳонсозии осори чиноят, бартарафкунии монеаҳои бо расонидани ёрӣ ба иҷроқунандагони бевоситай чиноят алоқаманд набуда, ба соҳибияти каси дигар додани молу мулки тасарруфшуда ва ғайраҳо дар содиршавии ин чиноят ёрдам додааст, бояд дар шакли ёрдамчигӣ чун ҳамиштирокӣ дар ҳаракати содиршуда, бо ҳавола ба қисми 5 моддаи 35 КҶ ҶТ, бандубаст карда шавад.

Сеом ҳолати вазнинкунандае, ки дар банди “в” қисми 2, пешбинӣ карда шудааст, ин содир намудани дуздие мебошад, ки ба шаҳрванд зарари ҷиддӣ расонидааст.

Чи тавре, ки аз эзоҳи моддаи 244 КҶ ҶТ бар меояд, андозаи зарари ба моликияти шаҳсӣ расонидашуда аз рӯйи аҳволи моддии ҷабрдида муайян карда мешавад. Аз ин хотир, барои муайян намудани зарар на танҳо арзиши зарари расонидашуда, балки тамоми ҳолатҳои алоқаманд ба муносибатҳои молу мулкӣ, аз қабили музди ҳармоҳа ё даромади иловагӣ, қиматнокӣ ё арзишнокии молу мулк ба ҷабрдида, арзиши (нарҳи) молу мулк дар бозор ва шумораи шахсони дар таъминоти ў бударо муайян намудан зарур мебошад.

Ҳолати вазнинкунандай зикргардида ба тасарруфи молу мулке вобастагӣ дорад, ки он танҳо ба моликияти хусусӣ тааллукдoshта, ба моликияти давлатӣ ва дастаҷамъӣ даҳл надорад.

Чорум ҳолати вазнинкунандае, ки дар қисми 2 банди “г” пешбинӣ карда шудааст, ин содир намудани дуздӣ бо роҳи ғайриқонунӣ дохил шудан ба манзил, бино ё дигар анборҳонаҳо мебошад.

Таҳти мағҳуми гардиқонунӣ дохил шудан ба манзил, бино ё дигар анборҳона бояд ба онҳо бо мақсади содир намудани дуздӣ, ғайриқонунӣ ба таври пинҳонӣ даромадан, фаҳмида шавад. Дохил шудан ба соҳтмонҳо ё иншоотҳои зикршуда дар ҳолате низ амалий гардиданаш мумкин аст, ки агар гунаҳгор бе ворид шудан ба бинои даҳлдор бо ёрии ҳар гуна асбобҳои гуногун ашёи тасарруфшавандаро бигирад.

Таҳти мағҳуми манзил биное, ки барои ба таври доимӣ ё муваққатан зиндагонӣ кардани одамон пешбинӣ шудааст (хонаи инфиродӣ, утоқи алоҳида, ҳуҷра дар меҳмонхона, бустонсарой, богоғотхона ва ғайра), ҳамчунин он қисмҳои таркибии бино, ки барои истироҳат, нигоҳ доштани молу мулк ё ин ки қонеъ гардонида-

ни дигар талаботи одам истифода мешаванд (балкон, пешайвони оинабандишуда, анборхона ва гайра), фаҳмида мешавад.

Таҳти мағҳуми бино, ки доир ба он дар қонун сухан меравад, бояд иморат, иншооте, ки барои ҷойгир кардан одамон ё арзишҳои моддӣ пешбинӣ шудааст, фаҳмида шавад. Вай метавонад чун доимӣ ва ҳамчунин муваққатӣ (масалан, анбор, корпӯсҳои корхонаҳо, биноҳои муассисаҳо, мағозаҳо), чун статсионарӣ ва ҳамчунин ҷойивазшаванд бошад.

Дигар анборхона ин ҷоест, ки манзил, бино набуда, маҳсус барои нигоҳ доштани арзишҳои молӣ пешбинӣ шудааст, масалан, ҷойҳои муҳофизаткунандай истоҳҳои роҳи оҳан, платформаҳо, рефрижераторҳо, сейфҳо, контейнерҳо ва амсоли инҳо. Инчунин худуде, ки дар зери осмони кушод буда, бо девор, панҷара ихота гардида, ё маҳсус ҳифз карда мешавад, дигар анборхона буда метавонад.

Дар қисми З моддаи 244 КҶ ҶТ З ҳолати вазнинкунандада мукаррар гардидаанд, ки инҳоянд:

а) дуздие, ки ба шахс зарари калон расонида бошад.

б) дуздие, ки бо истифода аз шароити офати табиӣ ё ҷамъияти содир шуда бошад.

в) дуздие, ки дар ҳолати ретсидиви ҳавғонок содир шуда бошад.

Якум ҳолати вазнинкунандаде, ки дар қисми З, банди “а” пешбинӣ карда шудааст, ин содир намудани дуздие, ки ба шахс зарари калон расонидааст, мебошад.

Тасарруфи молу мулки гайр аз моликияти давлатӣ ё дастаҷамъӣ дар ҳолате ҳамчун микдори калон эътироф мешавад, ки агар арзиши молу мулки тасарруфшуда аз ҳазор андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд буда, то ду ҳазор андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳоро ташкил медиҳад.

Чи тавре, ки аз эзоҳ ба моддаи 244 КҶ ҶТ бар меояд, андозаи зарари ба моликияти шахсӣ расонидашуда аз рӯйи аҳволи моддии ҷабрдида муайян карда мешавад.

Дуюм ҳолати вазнинкунандаде, ки дар қисми З, банди “б” пешбинӣ карда шудааст, ин содир намудани дуздие мебошад, ки бо истифода аз шароити офати табиӣ ё ҷамъияти содир шуда бошад. Ба ҷамъият ҳавғонокии банди зикршуда дар он зоҳир мегардад, ки ҳангоми офати табиӣ ё ҷамъияти молу мулки соҳибмулк аз назорат дур монда, гунахгор аз ин ҳолат истифода бурда, молу мулки ғайро тасарруф менамояд.

Ба офати табиӣ заминчунбӣ, сӯхтор, фаромадани тарма ва сел дохил мешаванд. Ба офати ҷамъияти бошад эпидемия, ҷанг ё низоз

садамахои калони нақлиётӣ, бетартибиҳои оммавӣ мансуб мебошад.

Дигар ҳолати вазнинкунандае, ки дар қисми 3, банди “в” пешбинӣ карда шудааст, ин содир намудани дуздие мебошад, ки дар ҳолати ретсидиви хавфнок содир шуда бошад.

Тибқи моддаи 21 КҶ ҔТ ретсидиви чиноят дар ҳолатои зерин хавфнок дониста мешавад:

а) дар ҳолати содир намудани чинояти вазнин, агар шахс қаблан на камтар аз ду маротиба барои қасдан содир намудани чиноятаҳои дараҷаи миёна бо маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуда бошад;

б) дар ҳолати содир намудани чинояти вазнин, агар ин шахс қаблан барои содир намудани чинояти вазнин ё маҳсусан вазнин бо маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуда бошад;

в) дар ҳолати содир намудани чинояти маҳсусан вазнин, агар ин шахс қаблан барои содир намудани чинояти вазнин бо бо маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуда бошад;

Яке аз ҳолати вазнинкунандае, ки дар қисми 4, банди “а” пешбинӣ карда шудааст, ин содир намудани дуздие мебошад, ки дар ҳолати ретсидиви маҳсусан хавфнок содир шуда бошад.

Дар қисми 4 моддаи 244 КҶ ҔТ 3 ҳолати вазнинкунанда мӯкаррар гардидаанд, ки инҳоянд:

а) дуздие, ки дар ҳолати ретсидиви маҳсусан хавфнок содир шуда бошад;

б) дуздие, ки ба шахс зарари маҳсусан калон расонида бошад;

в) дуздие, ки аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир шудааст.

Тибқи моддаи 21 КҶ ҔТ ретсидиви чиноят дар ҳолатои зерин маҳсусан хавфнок дониста мешавад:

а) дар ҳолати содир намудани чинояти вазнин, агар ин шахс қаблан ду маротиба барои содир намудани чиноятаҳои вазнин ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуда бошад;

б) дар ҳолати содир намудани чинояти маҳсусан вазнин, агар ин шахс қаблан ду маротиба барои содир намудани чиноятаҳои вазнин ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шудааст, ё ин ки қаблан барои содир намудани чинояти маҳсусан вазнин маҳкум шуда бошад;

Дигар ҳолати вазнинкунандае, ки дар қисми 4, банди “б” пешбинӣ карда шудааст, ин содир намудани дуздие мебошад, ки ба шахс зарари маҳсусан калон расонида бошад.

Тасарруфи молу мулки ғайр аз моликияти давлатӣ ё дастаҷамъӣ дар ҳолате ҳамҷун микдори маҳсусан калон эътироф мешавад, ки агар арзиши молу мулки тасарруфшуда аз ду ҳазор андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд бошад.

Чи тавре, ки аз эзохи моддаи 244 КЧ ЧТ бар меояд, андозаи зарари ба моликияти шахсӣ расонидашуда аз рӯи аҳволи моддии чабрдида муайян карда мешавад.

Дигар ҳолати вазнинкунандае, ки дар қисми 4, банди “в” пешбинӣ карда шудааст, ин содир намудани дуздие мебошад, ки аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир шудааст.

Тибқи моддаи 39 КЧ ЧТ ҷиноят аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содиршуда эътироф мешавад, агар он аз ҷониби гурӯҳи устувори шахсоне, ки пешакӣ барои содир кардани як ё якчанд ҷиноят муттаҳид шудаанд, содир шуда бошад.

Категорияи ҷинояти дар моддаи 244 КЧ ЧТ муқарраргардида: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна; қисмҳои 3 ва 4 вазнин.

### **Азонихудкунӣ ва истрофкорӣ**

Азонихудкунӣ ё истрофкорӣ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 245 КЧ ЧТ пешбинӣ шуда, аз ҷор қисм иборат мебошад.

Дар моддаи зикршуда моҳиятан ду шакли мустақили тасарруф – азонихудкунӣ ва истрофкорӣ пешбинӣ шудааст, ки бо ҳусусияти хоси тарзи содиршавии кирдор аз дигар шаклҳои тасарруф фарқ карда мешаванд. Аз сабаби он, ки ҳар ин ду намуди тасарруф бо ҳамдигар зич алоқаманданд ва дар баъзе ҳолатҳо содиршавии онҳо бе ҳамдигар имконнозазир аст, қонунгузор зарур шуморидааст, ки онҳоро дар як модда ҷойгир намояд.

Объекти бевоситай ҷинояти номбурдaro моликият яъне муносибатҳои молу мулкӣ вобаста ба соҳибӣ, истифодабарӣ ва ихтиёрдорӣ намудани молу мулк ташкил медиҳад. Ба таври дигар, ҳангоми содир намудани ҷинояти мазкур соҳибмулк аз ҳуқуқҳои қонунии худ ҷиҳати нигоҳдорӣ, истифодабарӣ ва ихтиёрдорӣ намудани молу мулк ба таври гайриқонунӣ маҳрум карда мешавад.

Предмети ин ҷиноятро танҳо он мулу мулке ташкил медиҳад, ки дар он меҳнати инсон сарф шудааст ва онҳо дорои арзиши муаяйни иқтисодӣ (нарҳ) бошанд. Он ашёе, ки дар онҳо меҳнати инсон сарф нашудааст, предмети ин ҷиноят шуда наметавонанд.

Тарафи объективии ҷинояти номбурда дар ҳаракатҳои фаъол бо шакли тасарруфи молу мулки гайр, ки ба гунахгор бовар карда супурда шудааст ё дар ихтиёри ў карор дорад, ифода мейёбад.

Таҳти мағҳуми азонихудкунӣ аз ҷониби шахс гайриқонунӣ, боғараз, ройгон гирифтан ва ба манфиати худ табдил додани молу мулки гайр, ки ба ў бовар карда супурда шудааст ё дар ихтиёраш мебошад, фахмида мешавад.

Исрофкорӣ ҳамчун намуди мустақили тасарруф - аз тарафи шахс дар ҳар шакл боғараз, ройгон, бе бозгашт ба фоидай худ ё шахси дигар бегона кардан ё ин ки истифода намудани молу мулки ба ў бовар кардашуда ё дар ихтиёраш бударо дар бар мегирад.

Таҳти мағхуми молу мулке, ки ба гунахгор бовар карда супурда шудааст молу мулке дониста мешавад, ки ба таври муваққатӣ ё доимӣ дар нигаҳдошти қонунии ўқарор дошта, барои онҳо бо ҳукукҳои муайян дар хусуси ихтиёрдорӣ кардан, идора намудан, нигоҳ доштан, бурда расонидан ва гайра дар асоси уҳддориҳои мансабӣ, муносибатҳои шартномавӣ, меҳнатӣ, супоришҳои соҳибмулк ваколатдор карда шудааст<sup>41</sup>.

Яке аз масъалаҳои мухим ҳангоми бандубаст намудани ин шаклои тасарруф ин лаҳзаи хотимаёбии онҳо ва аз ҷиҳати конструксияи (соҳти) таркиби ҷиноят муайян намудани таркиби онҳо мебошад. Масъалаи зикршуда дар Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи баррасии парвандоҳои ҷиноятӣ оид ба азониҳудкунӣ ва исрофкорӣ» ҳалу фасли ҳудро ёфтааст ва моҳиятан аз рӯйи мазмуни онҳо таркиби ҳар ду намуди он моддӣ мебошад.

Чунончи, “азониҳудкунӣ аз лаҳзасе, ки молу мулк ба соҳибияти гайриқонуни гунахгор гузашта, ў имкони истифода бурдан ё ихтиёрдорӣ кардани онро пайдо мекунад, хотимаёфта эътироф мешавад” ва исрофкорӣ бошад “дар ҳолате хотимаёфта дониста мешавад, ки шахс воқеан молу мулкро ихтиёрдорӣ карда, ҷараёни бегонакуни онро ба анҷом расонида бошад”<sup>42</sup>.

Дигар масъалаи мухим ҳангоми бандубаст намудани ҷинояти номбурда умумият ва фарқияти азониҳудкунӣ ва исрофкорӣ мебошад. Умумият ва монандии онҳо дар он зоҳир мегардад, ки онҳо бо вучуди шакли алоҳида ва мустақили тасарруф будан дар як моддай Кодекси ҷиноятӣ пешбинӣ шудаанд ва ҳангоми содир шудани онҳо муносибатҳои молу мулкӣ зарар мебинанд. Инчунин, чуноне, ки дар боло зикр гардид дар баъзе ҳолатҳо содиршавии онҳо бе ҳамдигар имконнопазир аст. Масалан, шахси гунахгор пеш аз оне, ки молу мулкро исроф намояд, нисбати он азониҳудкунӣ менамояд.

<sup>41</sup> Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи баррасии парвандоҳои ҷиноятӣ оид ба азониҳудкунӣ ва исрофкорӣ» аз 26.06.2009, № 22 6.3 // Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 105.

<sup>42</sup> Ҳамон ҷо. б. 5. С. 105-106.

Дар холате, ки шахс бо қасди ягона молу мулкро тасарруф намуда, қисме аз онро азонихуд намуда, қисми дигарашро исроф карда бошад, кирдор ҳамчун маҷмӯи чиноят эътироф намешавад<sup>43</sup>.

Бо вучуди монандӣ доштан бо бъязе хусусиятҳои хоси худ байни онҳо фарқият низ ҷой дорад. Ҳангоми содир намудани азонихудкунӣ молу мулки тасарруфшуда, таъйиноти истифодабарии худро гум накарда, бо намуд ё шакли пешина (аслӣ) боқӣ мемонанд. Дар ин ҳолат баргардонидани онҳо аз шахси чинояткор ба соҳибмулк қонунии он имконпазир мебошад.

Ҳангоми содир намудани исрофкорӣ молу мулки тасарруфшуда нобуд карда мешаванд (истемол карда мешаванд вайрон карда мешаванд, фурӯхта мешаванд ва ғ) ва баргардонидани онҳо ба соҳибмулк имконнопазир аст, чунки онҳо аз ҷиҳати моддӣ аз байн бурда мешаванд. Дар ин ҳолат, танҳо арзиши молу мулк ҳисоб карда шуда, зарари ба ҷабрдида расида барқарор карда мешавад.

Тарафи субъективии ин чиноят дар қасди бевосита ифода мейбад. Гунаҳгор мефаҳмад, ки молу мулки ба ў боваркардашударо тасарруф карда истодааст, бо кирдорҳои худ ба соҳибмулк зарари моддӣ расонида истодааст ва ҳоҳиши онро дорад, ки чунин ҳаркатҳоро содир намуда, оқибатҳои ба ҷамъият ҳавфнок дар намуди зарари моддиро ба миён орад.

Ба ҳайси субъекти чинояти номбурда шахси мукаллафи ба синни 16 расида баромад менамояд. Ў шахсе, маҳсуб мейбад молу мулк ба ў бовар карда супорида шудааст ва ў нисбат ба молу мулк ваколати муайянро анҷом медиҳад. Ба ғайр аз шахсони масъули ҷавобарии моддӣ дошта, субъекти чиноят дигар шахсоне низ шуда метавонанд, ки молу мулк ба онҳо бовар карда супурда шудааст ё дар ихтиёрашон мебошад.

Дар қисми 2 моддаи 245 КҶ ҶТ содир намудани азонихудкунӣ ва исрофкориро бо якчанд ҳолатҳои вазнинкунанда аз қабили такроран, аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ, бо расонидани зарари ҷиддӣ ба шаҳрванд, бо истифодаи ваколати мансабдорӣ, пешбинӣ намудааст.

Дар банди «а» қисми 2-и моддаи 245 КҶ ҶТ такроран содир намудани азонихудкунӣ ва исрофкорӣ пешбинӣ шудааст. Тибқи эзоҳи моддаи 244 КҶ ҶТ, таҳти мағҳуми такроран (такрорӣ) дар моддаҳои 244-251, 254 ва 257 Кодекси чиноятӣ чинояте дар назар дошта шудааст, ки агар қабл аз он як ё якчанд чинояти пешбинии-

<sup>43</sup> Кузнецов А.А., Третьякова Н.С. Присвоение и растрата, совершаемые с использованием своего служебного положения (методические рекомендации). Омск, 2015. С. 36.

намудаи ҳамин моддаҳо, ҳамчунин дар моддаҳои 186, 194, 199, 202 ҳамин Кодекс пешбинишуда, содир шуда бошад.

Азониҳудкуй ва истрофкорӣ тақроран эътироф намешавад, агар шаҳс барои ҷинояти қаблан содирнамудааш тибқи талаботи моддаҳои 72-75-и КҶ ҔТ аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод ё парвандаи ҷиноятӣ бо асосҳои пешбининамудаи қонун нисбаташ қатъ гардида ё мутобики моддаи 84-и ҳамин Кодекс доғи судиаш барҳам ҳӯрда ё бардошта шуда бошад<sup>44</sup>.

Банди «б» қисми 2-и моддаи 245 КҶ ҔТ, аз ҷониби гурӯҳи шаҳсон бо маслиҳати пешакӣ бандубаст карда мешавад. Тибқи моддаи 39 КҶ ҔТ ҷиноят бо маслиҳати пешакӣ аз ҷониби гурӯҳи шаҳсон содиршуда эътироф мешавад, агар дар он шаҳсоне иштирок карда бошанд, ки дар ҳусуси якҷоя содир намудани он пешакӣ маслиҳат кардаанд.

Банди «в» қисми 2-и моддаи 245 КҶ ҔТ содир намудани азониҳудкуй ва истрофкориро бо расонидани заари ҷиддӣ ба шаҳрванд пешбинӣ намудааст.

Тибқи эзоҳ ба моддаи 244 КҶ ҔТ андозаи заари ба моликияти шаҳсӣ расонидашуда (ҷиддӣ, қалон ва маҳсусан қалон) аз рӯйи ахволи моддии ҷабрдида бо назардошти вазъи молу мулкӣ, сарчашмаҳои даромади оилавӣ, вобаста ба шумораи шаҳсони дар эҳтиёҷаш қарордотшта, даромадҳои иловагӣ ва ғайраҳо муайян карда мешавад.

Банди “г” қисми 2 моддаи 245 КҶ ҔТ содир намудани азониҳудкуй ва истрофкориро бо истифодаи ваколати мансабдорӣ пешбинӣ намудааст.

Субъекти ҷинояти дар банди «г» қисми 2 моддаи 245 КҶ ҔТ пешбинишуда, шаҳсоне шуда метавонанд, ки нисбат ба молу мулки ба онҳо бовар карда супурда шуда ё дар ихтиёрашон буда ҳукуки идоракуни оперативӣ доранд. Бинобар ин, агар шаҳс бо истифодаи ваколати мансабдорӣ молу мулки ғайри ба ӯ бовар карда супурдашуда ё дар ихтиёраш бударо ғайриқонунӣ, боғараз, ройгон ва бебозгашт аз худ карда, онро ба фойдаи худ ё дигарон табдил дихад, кирдори ӯ бояд бо банди «г» қисми 2-и моддаи 245 КҶ ҔТ бандубаст карда шавад.

Бояд ба эътибор гирифт, ки субъекти ин ҷиноят на танҳо шаҳсони мансабдори мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идораҳои

<sup>44</sup> Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ оид ба азониҳудкуй ва истрофкорӣ» аз 26.06.2009, № 22. б.6 // Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 106.

давлатӣ, инчунин, шахсоне дониста мешаванд, ки ваколатҳои фармонфармой ё дигар ваколатҳои идоравиро дар ташкилотҳои тичоратӣ ва дигар ташкилотҳо иҷро мекунанд.

Тасарруфи молу мулки гайр бо истифода аз ваколати мансабдорӣ бо кирдкорҳои зерин: ба зердастони худ дар бораи ба соҳибияти каси дигар додани молу мулк ё онро аз ҳисоб баровардан, супориши гайриқонунӣ додан; гайриқонунӣ пардохти музди меҳнат, нафақа, ёрдампӯлӣ бо роҳи соҳтани ҳуҷҷатҳои қалбакӣ, зиёд нишон додани корҳои иҷрошуда ва гайраҳо, ки вобаста ба он маблағҳои пулии қалон пардохта мешаванд, содир шуданашон мумкин аст.

Аз таркиби ҷинояти азониҳудкунӣ ё исрофкорӣ, чунин сӯйистифодаи мансаби хизматӣ, ки гарчанде бо мақсади гаразнок содир шуда, ба моликияти давлат ё дигар корхона новобаста аз шакли моликияташон зарар расонида, вале ба қасди бе бозгашт ба манфиати худ ё шахси дигар табдил додани он алоқамандӣ надошта бошад, бояд фарқ карда шавад<sup>45</sup>.

Дар қисми 3 моддаи 245 КҶ ҶТ якчанд ҳолатҳои маҳсусан вазнинкунада пешбинӣ карда шудааст.

а) Содир намудани азониҳудкунӣ ва исрофкорӣ, ки ба миқдори қалон зарар расонидааст;

б) Содир намудани азониҳудкунӣ ва исрофкорӣ аз ҷониби гурӯҳи муташаккил.

Тибқи эзоҳи моддаи 244 КҶ ҶТ таҳти мағҳуми ба миқдори қалон дар моддаҳои боби ҷиноятҳо ба муқобили моликият андозаи арзиши молу мулке дар назар дошта шудааст, ки аз андозаи нишондиҳанд ба ҷониби ҳисобҳо ҳадди ақал як ҳазор маротиба зиёдтар мебошад.

Азониҳудкунӣ ва исрофкорӣ бо аломатӣ аз ҷониби гурӯҳи муташаккил дар ҳолате бандубаст карда мешавад, ки агар ин ҷиноят аз ҷониби гурӯҳи устувори шахсоне, ки пешакӣ ба ҷониби содир карданӣ як ё якчанд ҷиноят муттаҳид шудаанд, содир шуда бошанд.

Дар қисми 4 моддаи 245 КҶ ҶТ низ якчанд ҳолатҳои маҳсусан вазнинкунада пешбинӣ карда шудааст.

а) Содир намудани азониҳудкунӣ ва исрофкорӣ дар ҳолати ретсидиви хавфнок ё маҳсусан хавфнок;

б) Содир намудани азониҳудкунӣ ва исрофкорӣ, ки ба миқдори маҳсусан қалон зарар расонидааст.

<sup>45</sup> Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи баррасии парвандҳои ҷиноятӣ оид ба азониҳудкунӣ ва исрофкорӣ» аз 26.06.2009, № 22. 6.12 // Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 107.

Тибқи талаботи моддаи 21 КҘ ҆ ЧТ таҳти мағҳуми ретсидиви чиноят содир намудани чинояти қасдана аз тарафи шахс, ки қаблан барои содир кардани чинояти қасдана доди судӣ дорад, фахмида мешавад.

Ретсидиви чиноят дар ҳолатҳои зерин хавфнок дониста мешавад:

а) дар ҳолати содир намудани чинояти вазнин, агар ин шахс қаблан на камтар аз ду маротиба барои қасдан содир намудани чиноятҳои дараҷаи миёна бо маҳрум соҳтан аз озодӣ маҳқум шуда бошад;

б) дар ҳолати содир намудани чинояти вазнин, агар шахс қаблан барои содир намудани чинояти вазнин ё маҳсусан вазнин ба маҳрум соҳтан аз озодӣ маҳқум шуда бошад;

в) дар ҳолати содир намудани чинояти маҳсусан вазнин, агар ин шахс қаблан барои содир намудани чинояти вазнин ба маҳрум соҳтан аз озодӣ маҳқум шуда бошад.

Ретсидиви чиноят дар ҳолатҳои зерин маҳсусан хавфнок дониста мешавад:

а) дар ҳолати содир намудани чинояти вазнин, агар ин шахс қаблан ду маротиба барои содир намудани чиноятҳои вазнин ба маҳрум соҳтан аз озодӣ маҳқум шуда бошад;

б) дар ҳолати содир намудани чинояти маҳсусан вазнин, агар ин шахс қаблан ду маротиба барои содир намудани чиноятҳои вазнин маҳқум карда шудааст, ё ин ки қаблан барои содир намудани чинояти маҳсусан вазнин маҳқум шуда бошад.

Ретсидиви чиноят дар ҳолатҳои зерин маҳсусан хавфнок дониста мешавад:

а) дар ҳолати содир намудани чинояти вазнин, агар ин шахс қаблан ду маротиба барои содир намудани чиноятҳои вазнин ба маҳрум соҳтан аз озодӣ маҳқум шуда бошад;

б) дар ҳолати содир намудани чинояти маҳсусан вазнин, агар ин шахс қаблан ду маротиба барои содир намудани чиноятҳои вазнин маҳқум карда шудааст, ё ин ки қаблан барои содир намудани чинояти маҳсусан вазнин маҳқум шуда бошад.

Содир намудани азониҳудкунӣ ва истрофкорӣ, ки ба миқдори маҳсусан қалон зарар расонидааст, дигар ҳолати маҳсусан вазнин-кунанде мебошад, ки дар қисми 4 моддаи мазкур пешбинӣ шудааст.

Категорияи чинояти дар моддаи 245 КҘ ҆ ЧТ муқарраргардида: қисми 1 миёна; қисмҳои 2 ва 3 вазнин; қисми 4 маҳсусан вазнин.

## **Тасарруфи пулу моли ба тариқи кредит додашуда**

Тасарруфм пулу моли ба тариқи кредит додашуда ҳамчун чиноят дар моддаи 246 КЧ ҶТ муқаррар гардида, аз 3 қисм иборат мебошад.

Аз охири солҳои 80-уми асри XX сар карда (маҳсусан дар давраи баъди таназзули давлати Иттиҳоди Шӯравӣ), амалияи хукуқтатбиқкунии чумхурӣ ба проблемаи барнагардонидани кредитҳои аз бонк гирифташуда дучор гардид, ки ҳаҷми умумии онҳо даҳҳо миллион доллари амрикоиро ташкил мекард. Дар чумхурӣ намудҳои гуногунӣ қаллобӣ бо мақсади ба даст овардани кредитҳои бонкӣ хело васеъ паҳн шуданд. Бо ин мақсад аз ҷониби шахсони алоҳида ба бонкҳо хӯҷҷатҳои қалбакии аз ҷиҳати техникую иқтисодӣ асоснокшуда, лоиҳаҳои фирмажои асотирий (афсонавӣ), балансҳои қалбакӣ, маълумоти бардуруғ оид ба вазъияти молу мулкӣ ва дигар маълумот барои рӯяқӣ нишон додани кафолат доир ба таъмини бозгардонидани кредити гирифтаванда, пешкаш карда мешуданд.

Лекин сарфи назар аз он ки чунин кирдорҳо оид ба бознагардонидани кредитҳо дорои ҳамаи аломатҳои тасарруф буданд (гаразнокӣ, ройгон, ба фоидай худ ва ё дигарон табдил додани маблағҳои пулӣ), мақомоти тафтишотӣ ва судӣ дар бораи оғоз намудани парвандҳои чиноятӣ шубҳаҳои зиёдеро зоҳир мекарданд. Чунки ба андешаи онҳо, масоили бознагардонидани кредит гӯё, ки бояд мувофиқи тартиботи муқаррарнамудаи хукуки мадани ҳаллу фасли худро ёбад. Ҳол он ки оид ба тасарруф намудани чунин воситаҳои кредитӣ далелҳои раднашаванда мавҷуд буданд (бесабаб ва якбора барҳам хурдани корхонаҳои тиҷоратӣ, сарф намудани воситаҳои кредитӣ барои эҳтиёҷоти шаҳсӣ ва ф.).

Бинобар ин, вобаста ба васеъ паҳн шудани тасарруфи кредитҳои бонкӣ ва мавҷуд набудани фаҳмиши ягона оид ба додани баҳои хукуқӣ ба чунин кирдорҳо, қонунгузор лозим шуморид, ки онро ба меъёри маҳсуси алоҳида чудо намояд.

Тасарруфи пулу моли ба тариқи кредит додашуда шакли мустақили тасарруфи молу мулки гайрро ташкил накарда, як намуди маҳсуси қаллобӣ, азониҳудкунӣ ва исрофкорӣ мебошад. Предмети ин чиноят маблағҳои мебошанд, ки ба сифати кредит дода шудаанд. Кредит – ин он маблағҳои пулие мебошад, ки аз ҷониби бонк ё дигар ташкилоти молиявӣ (кредитӣ) ва ё ташкилоти хурди молиявӣ ба қарзигранда мувофиқи шартномаи кредитӣ дар ҳаҷми бо шарту шароитҳои бо чунин шартнома пешбинишуда, дода мешавад. Мувофиқи ин шартнома, қарзигранда ба худ уҳдадорӣ мегирад, ки маблағи пулӣ гирифтавашро бо фоизи муайян баргардонад. Ба си-

фати кредитор, мувофиқи чунин шатрнома, танҳо бонкҳо ва ё дигар ташкилотҳои молиявӣ баромад карда метавонанд.

Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ таснифи (классификации) ягонаи кредитҳои бонкӣ вуҷуд надорад, чунки ҷой доштани ин ё он шаклҳои кредит аз сатҳи тараққиёти иқтисодии мамлакат, анъанаҳои он, тарзҳои таърихан таъсисёфтai пешниҳод намудани қарз ва адойон вобастагӣ дорад. Ҳоло бошад, оператсияҳои кредитии бонкиро, ки зуд зуд дар амалия вомехӯранд, мумкин аст ба гурӯҳҳои муайян тақсим кард:

- а) аз рӯйи таъйиноташон - буҷетӣ, саноатӣ, ҳоҷагии қишлоқӣ, савдоӣ, инвеститсионӣ, матлуботӣ ва ғ.;
- б) аз рӯйи ҳаҷмашон - қалон, миёна, майда;
- в) аз рӯйи муҳлати пардохташон - дарҳостӣ ва муҳлатнок (кутоҳмуддат, дарозмуддат);
- г) аз рӯйи таъминоташон - таъминнашуда (эътимодӣ), таъминшуда (гаравӣ, кафолатӣ, сугурташуда);
- д) аз рӯйи гарзҳои пешкашкуниашон - ҷубронӣ ва пулакӣ;
- е) аз рӯйи тартиби пардохтаашон - яқвақтӣ ва пардохти ба муҳлатҳо ҷудокардашуда;
- ж) аз рӯйи ҷенакҳои (ставкаҳои) фоизӣ - бо ҷенакҳои (ставкаҳои) фоизи аниқ муайяншуда ё тағиирёбанд (чекӣ, техникӣ, заҳиравӣ, ("стэндбай", овердрафт ва ғ.).

Тарафи объективии ин ҷиноят дар гайриқонунӣ, боғараз, ройгон ба фоидай худ ё ба фоидай шахси дигар табдил додани пуле, ки ба сифати кредит дода шудаанд, ифода мегардад. Ҳусусияти тасарруфи кредит дар он зоҳир мегардад, ки қарзи пулии ба қарзигарданда (гунаҳгор) додашаванда рӯйкӣ (ва баъзе вақт ҳатто моҳияттан) дори ҳосияти ҳолати аз ҷиҳати ҳуқуқӣ аҳаммиятнокдошта буда, дар шакли аҳди ҳуқуқии маданий ифода мегардад (бастани шартномаи кредитӣ, ки мумкин аст, чӣ қонунӣ бошад ва чӣ гайриқонунӣ).

Тасарруфи кредит мумкин аст, дар шаклҳои зерин ифода гардад: қаллобӣ, азониҳудкунӣ, исрофкорӣ. Тасарруфи маблағҳои кредитӣ бо роҳи қаллобӣ дар он ҳолате ҷой дорад, ки агар муайян карда шавад, ки қасди ғаразнокии табдил додани чунин маблағҳо ба фоидай худ ё ба фоидай каси дигар, пешакӣ ҷой дошта бошад. Вақте ки гунаҳгор кредитро мегирад, ўз ибтидо андешаи ба банк барнагардонидани онро дошт. Ҳамин тариқ, тасарруфи пули ба тариқи кредит додашуда, ки бо роҳи қаллобӣ амалӣ мегардад, ҷой доштани қасди пешакиро барои гирифтани он дар лаҳзаи бастани аҳд, тақозо мекунад.

Тарзи бо роҳи қаллобӣ тасарруф намудани кредити бонкӣ – фиреб ва сӯиистифодаи боварӣ мебошад. Чи хеле ки маълум аст, раванди кредиткунонии бонкӣ дорои механизми мураккаб аст, ки

аз якчанд давраҳо иборат аст. Дар ҳар яки он ба мақсад мувофик будани додани кредит, санчида мешавад (нигар ба тафсири моддаҳои 264-266 КЧ). Аз ин лиҳоз, барои соҳиб шудан ба кредит, гунаҳгор фиреби дараҷааш баландро истифода мебарад, ба гумроҳӣ андохтани бонк нисбат ба ҳамаи ҳолатҳое, ки барои гирифтани кредит аҳаммият доранд, мисол, оид ба мақом ва вазъияти қонунии қарзиранда, мақсади гирифтани кредит, шартҳои пардохтани он, уҳдадорӣ оид ба таъмин намудани бозгашти кредит – амонатҳои қалбакӣ, мактубҳои кафолатӣ, сурӯта, ба банк пешкаш намудани иттилооти бардуруғ оид ба мавқеи ҳочагӣ ва вазъияти молиявии фирма ва г. Чи хеле ки маълум аст, чунин фиреб бо мақсади водор намудани бонк ба додани кредит равона шудааст.

Тасарруф намудани воситаҳои кредитӣ бо сӯиистифода аз боварӣ, яке аз шаклҳои маҳсуси фиреб ба шумор меравад. Чунин кирдор аз табдил додани қарзҳои пулий ба манфиати ҳуд ё ки ба фоидай ашҳоси дигар бо роҳи истифодаи муносибатҳои маҳсуси боваринок, ки байни кредитор ва қарздиҳанда сурат мегиранд, иборат аст. Масалан, кредитҳои бетаъминот (ба ибораи дигар, боваринок ё ҳуд бланкӣ), ҳамчун қоида, танҳо дар намуди соло-вексел пешниҳод карда мешавад (уҳдадории қарзигир оид ба баргардонидани қарз). Чунин кредитҳо танҳо дар асоси шӯҳрати баланди қарзигир, ки аз сатҳи баланди даромади корхона бар меояд, дода мешаванд. Барои соҳиби шӯҳрати баланд шудан, чинояткорон чунин роҳу воситаҳоро истифода мебаранд, корхона дар ибтидои фаъолияти ҳуд қарзҳои на он қадар қалон гирифта, онҳоро сари-вақт пардоҳт мекунад ва ба ин восита дар назди кредиторон дорои обрӯ ва эътибор мегарданд. Сипас, корхона аз кредиторон қарзи қалон гирифта, фаъолияташро қатъ мегарданд ва роҳбарони он бошад, воситаҳои пулиро аз ҳуд намуда, пинҳон мешаванд.

Тасарруф намудани воситаҳои кредитӣ бо роҳи азониҳудкунӣ ё исрофкорӣ аз тасарруфи молу мулки ғайр, ки дар ҳамин шакл содир мешавад, ягон фарқият надорад (моддаи 245 КЧ). Шахс дар асоси муносибатҳои шартномавӣ воситаҳои кредитиро, ки он дар нигаҳдошти қонунии ўқарор дорад ва нисбати он гунаҳгор бо ҳукуқҳои муайян оид ба ихтиёрдорӣ кардан ваколатдор карда шудааст, ғайриқонунӣ, боғараз ва ройгон гирифта ба манфиати ҳуд ё шахси дигар табдил медиҳад. Пули ба тариқи кредит дода-шуда, то оғози тасарруфи он, дар нигаҳдошти қонунии гунаҳгор қарор дорад. Ин чунин маъно дорад, ки кредит аз тарафи қарзиранда дар асоси қонун, бе соҳтакориҳои ҳӯҷҷатҳо ва дар тартиби муқарраркардаи қонун гирифта шудааст. Лекин дар оянда, шахс аз ниятҳои ғаразнок онро ба манфиати ҳуд ё шахси дигар табдил медиҳад.

Фарқи азонихудкунӣ ё исрофкории воситаҳои кредитӣ аз тарзи бо роҳи қаллобӣ тасарруф намудани онҳо дар он мебошад, ки дар қаллобӣ, ба гумроҳӣ андохтани бонк бо роҳи соҳтакориҳои ҳуҷҷатҳо, аз ибтидо андешаи ба бонк барнагардонидани кредит, қасди пешакӣ барои гирифтани он ҷой дорад.

Муайян намудани фарқият байнин тасарруфи пули ба тарики кредит додашуда аз гайриқонунӣ гирифтани кредит (моддаи 264 КҶ) аҳаммияти қалони назариявӣ ва амалӣ дорад. На ҳама вақт гирифтани кредит бо роҳи ба бонк пешниҳод кардани маълумоти баръало таҳрифшуда оид ба вазъи ҳочагидорӣ ё молиявии шаҳрванд, ҷавобгарии ҷиноятиро барои тасарруфи кредит ба вучуд меорад. Чунки дар ҳолати гайриқонунӣ гирифтани кредит (моддаи 264 КҶ), шахс, гарчанде ки манфиатҳои ғаразнокро пеша гирифта бошад ҳам, лекин ў мақсади ройгон ва бебозгашт гирифта ба манфиати худ ё шахси дигар табдил додани онро надорад (мисол, бо мақсади «гардиш» додани пул барои ба даст даровардани даромад ё ин ки бо мақсади пардохтани дигар қарзи кредиторӣ).

Оид ба ройгон ва бебозгашт гирифтани кредит ва ба манфиати худ ё шахси дигар табдил додани он ҳолатҳои зерин далел шуда метавонанд, сарф намудани он барои пардохти хониши ғарзандони худ дар муассисаҳои таълимӣ; аз ҳисоби кредит соҳиб шудан ба моли гайриманкул ва молҳои қиматнок, воситаҳои нақлиҳт; ба расмият даровардани кредит ба номи фирмаҳои қалбакӣ; ногаҳон барҳам ҳурдани корхона бъяди гирифтани кредит; пинҳон шудани шахси кредитгирифта ва ғ.

Агар шартномаи кредитикунонӣ бо мақсади тасарруф баста шавад, ки он бо истифодаи зӯроварии ҷисмонӣ ё таҳдиди истифодаи он содир шудааст, чунин кирдори гунаҳгорон бояд ҳамчун тасарруфи молу мулки гайр бо роҳи тамаъчӯй (моддаи 250 КҶ) бандубаст карда шавад. Чунки моддаи 246 КҶ тасарруфи кредитро танҳо бо роҳи қаллобӣ, азонихудкунӣ ё исрофкорӣ тақозо дорад, ки дигар шаклҳои ҳавфноки тасарруфро дар бар намегирад. Чунин ҳулоса дар натиҷаи муқоиса кардани санксияҳои ин моддаҳо бар меояд.

Ҷинояти мазкурро кормандони оперативӣ асосан бо воситаи гузаронидани ҷорабинии оперативӣ-ҷустуҷӯй дар намуди «таҳқиқи ашҳо ва ҳуҷҷатҳо» муайян месозанд.

Тарафи субъективии ин ҷиноят қасди бевосита буда, ҷой доштани ангезаи ғаразнокро тақозо дорад.

Субъекти ин ҷиноят шахси маҳсус мебошад, яъне, шахсе ки пулро ба сифати кредит дар асоси шартномаи кредитикунонӣ гирифтааст ва нисбати он гунаҳгор бо ҳуқуқҳои муайян оид ба ихтиёддорӣ кардан ваколатдор карда шудааст.

Чинояти мазкурро кормандони оперативӣ асосан бо воситаи гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-чустучӯй дар намуди «назорат ва гӯш кардани гуфтугӯҳои телефонӣ ва дигар гуфтушунид», «таҳқиқи ашё ва хуччатҳо», «муоинаи биноҳо, иморатҳо, иншоотҳо, минтақаҳои маҳал ва васоити нақлиёт», «ҷойгиронии оперативӣ» ва гайра муайян месозанд.

Қисмҳои 2 ва 3 моддаи 246 КҶ ҷавобгарии баланди чиноятиро барои тасарруфи пули ба тарики кредит додашуда, пешбинӣ мекунад, ки мазмуни онҳо пурра бо аломатҳои вазнинкунандай таркиби дуздӣ мувофиқ мебошад.

Категорияи чинояти дар моддаи 246 КҶ ҶТ муқарраргардида: қисми 1 начандон вазнин; қисмҳои 2 ва 3 вазнин.

## Қаллобӣ

Қаллобӣ ҳамчун чинояти дар моддаи 247 КҶ ҶТ пешбинӣ шуда, аз ҷор қисм иборат мебошад.

Объекти намудии чинояти қалобиро муносибатҳои ҷамъияти дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ ташкил медиҳад, ҷонки чинояти номбурда дар фасли «Чиноятҳо дар соҳаи иқтисодиёт» пешбинӣ шудааст.

Экономика (иқтисодиёт) ибораи қадими юонӣ буда аз дӯқисм: «хона, ҳоҷагӣ» ва «қоида, қонун», ки ба маънои аслӣ «қоиди пешбурии ҳоҷагидорӣ» дар назар дошта шудааст<sup>46</sup>. Вобаста ба тағиیرёбии замон маънои он низ тағиир ёфтааст. Агар дар Юонони қадим иқтисодиёт ба маънои ҳоҷагидории хона фахмида мешуд, дар замони мусосир бошад он ба маънои низоми муносибатҳои ҷамъиятии марбут ба истеҳсолот, тақсимот, мубодилаи арзишҳо, ки ба таъмини шарту шароити ҳаёти ҷамъият ва аъзоёни он равона мегардад, фахмида мешавад.

Объекти хелии чинояти мазкур моликият мебошад.

Объекти бевоситаи чинояти номбурдаро муносибатҳои молу мулкӣ ташкил медиҳанд.

Предмети қаллобӣ молу мулк ва ҳукуқ ба молу мулк (хуччатҳое, ки ҳукуқ ба молу мулкро муайян мекунанд) мебошад.

Таҳти мағҳуми молу мулк маҷмӯи неъматҳои моддӣ ки дар онҳо меҳнати инсон сарф шудааст ва онҳо дорои арзиш мебошанд фахмида мешавад.

<sup>46</sup> Райзберг Б.А. Лозовский Л.Ш. Стародубцева Б.Б . Современный экономический словарь. М.: ИНФРА – М, 2007. С. 495.

Таҳти мафҳуми ҳуқук ба молу мулк бошад, ваколатҳои соҳибӣ намудан, истифода бурдан ва ихтиёрдорӣ намудани молу мулк фаҳмида мешавад, ки дар ҳучҷатҳои муайян мустаҳкам мегарданд.

Тарафи объективии қаллобӣ дар ҳаракатҳои фаъол дар шакли тасарруфи молу мулки гайр ё ба даст овардани ҳуқук ба молу мулки гайр бо роҳи фиреб ё сӯиистифодай боварӣ ифода мейбад

Масъалаҳои баҳсталаб ва тарзи дурусти бандубости ҳаракатҳои шахси гунахгоре, ки ҷинояти қаллобиро содир мекунад дар Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандоҳои марбут ба дуздӣ, қаллобӣ, горатгарӣ ва роҳзанӣ» мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтаанд.

Чунончи, тибқи он таҳти мафҳуми фиреб ин қасдан вайрон нишон додани ҳолати ҳақиқии ашё, қасдан фиреб додани шахс (чабрдида), барқасдана гумроҳ кардани ў, дар ҳусуси воқеаҳои муайян, ҳолатҳо, ҳодисаҳо бо мақсади ўро барои бо иродая худ, лекин бо маълумоти дурӯғ ё қасдан нагуфтани ҳақиқат, бо роҳи қалбакӣ ба қаллоб додани молу мулк талқин кардан, фаҳмида мешавад<sup>47</sup>.

Аз рӯйи ақидаи олимони ватанӣ фиреб ба ду намуд тақсимандӣ карда шудааст: а) фиреби фаъол; б) фиреби гайрифаъол;

Дар ҳолати аввал (фиреби фаъол) бо воситаи таҳрифи ҳақиқат: расонидани маълумоти бардуруг нисбати ҳолатҳо ё вазъиятҳо, пешниҳод кардани ҳучҷатҳои қалбакӣ ва дигар кирдоҷро ҷабрдида дидою доноста гумроҳ карда мешавад, ки дар ў та-саввуроти нодуруст доир ба қонунӣ ва зарурати додани молу мулк ба вучуд меорад. Аз ин ҷиҳат, агар ҳусусияти барқасданаи таҳриф намудани ҳақиқат муайян карда нашавад ё маълумоте, ки ҳуди шахс ҳабар додааст, дурӯғ набошанд, дар чунин маврид таркиби қаллобӣ вучуд надорад.

Фиреби гайрифаъол – ин нагуфтани воқеаҳои аҳаммияти ҳуқуқӣ дошта мебошад, ки бояд гунахгор онҳоро ҳабар медод ва дар натиҷаи он шахсе, ки молу мулки худро додааст, нисбат ба қонунӣ ва ҳатмӣ будани додани молу мулк гумроҳ мешавад<sup>48</sup>.

Дар адабиёти ҳуқуқи ҷиноятӣ фиреб аз рӯйи назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ вобаста ба критерияҳои гуногун ба чунин гурӯҳ тасниф шудааст: 1) фиреб дар муносибат ба шахсият 2) фиреб дар муноси-

<sup>47</sup> Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандоҳои марбут ба дуздӣ, қаллобӣ, горатгарӣ ва роҳзанӣ» аз 25 июни соли 2004. б.3 // Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 35-43.

<sup>48</sup> Тафсир ба КҶ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 536.

бат бо предметҳои мухталиф 3) фиреб дар хусуси ҳодиса ва харакат<sup>49</sup>

Дигар олимон, аз чумла Н.А. Лопашенко фиребро ба якчанд гурӯҳ тасниф намудааст: 1) фиреб дар хусуси нияти воқеӣ; 2) фиреб дар предмети ҷиноят: хусусият, сифат ва шумораи он; 3) фиреб дар ягон намуд, ҳолат ё ҳодиса; 4) фиреб дар шаҳсияти гунаҳгор; 5) фиреб дар бозӣ; 6) «фиреби лӯлиғӣ» яъне бо сӯистифодаи фолбинӣ; 7) фиреб дар табобат ва шифобаҳшӣ<sup>50</sup>.

Барои камтар ҷен кардан, кам баркашидан, кам додани бақияи пул, гумроҳ кардани истеъмолкунандагон дар мавриди ҳосияти истеъмолкунӣ ё сифати маҳсулот (хизматрасонӣ) ё дигар навъи фиреб додани истеъмолкунандагон дар корхонаҳо сарфи назар аз шакли моликияти ҷавобгарии ҷиноятӣ ба моддаи 247 Кодекси ҷиноятӣ (қаллобӣ) ба вучуд наомада, ба моддаи 294 Кодекси ҷиноятӣ (фиреби истеъмолкунандагон) ба миён меояд. Фиреби истеъмолкунандагон аз ҷониби шахсоне, ки ба фурӯши молу маҳсулот ё хизматрасонӣ ба аҳолӣ машгуланд, содир шуда, дар ҳолате ҷавобгарии ҷиноятиро ба миён меорад, ки ба шаҳрвандон ба миқдори назаррас зараррасонида бошад.

Дигар тарзи содир намудани қаллобӣ ин сӯистифодаи боварӣ ба шумор мераవад, ки ҷинояткор бо ҷабрдида муносибатҳои муайянӣ маданиро дар асоси боварии тарафҳо ба миён оварда, ҳангоми аз шаҳрвандон гирифтани пул бо шартҳои иҷро кардани уҳдадориҳо, ки баъдан иҷро намекунад, истифода мебарад.

Ҳар ду тарзи содирномаии қаллобӣ, яъне сӯистифодаи боварӣ ва фиреб бо ҳамдигар алоқамандии зич доранд. Гунаҳгор муносибатҳои маҳсуси боваршавандаро байни ў ва соҳибмулк ё дигар шаҳсе, ки молу мулкро қонунӣ ихтиёрдорӣ мекунад, истифода мебарад, то ки фиреб нисбатан бовариноктар бошад, ё ин ки ба фиреб барои он рӯй меоварад, ки боварии ҷабрдида бо даст орад.

Масалан, шаҳрванд Н.Қ.А. ҷинояти барои қаллобӣ, яъне та-сарруфи молу мулки ғайр бо роҳи фиреб ё сӯистифодаи боварӣ, аз ҷониби шаҳс бо истифодаи макоми хизматӣ ва бо расонидани заҳари ҷиддӣ ба шаҳрвандро муқаррар мекунад дар чунин ҳолат содир кардааст. Чунончи, ў дар асоси фармони раиси ҶСП БСТТИСТ «Тоҷпромбонк» таҳти № 193 аз 13 марта соли 2014 то 14 сентябри соли 2015 дар вазифаи машваратчии қарзии минтақавии ҶСП БСТТИСТ «Тоҷпромбонк» дар вилояти Суғд кор карда, дар

<sup>49</sup> Безверхов А.Г. Имущественные преступления: монография. Самара: Изд-во Самарский университет, 2002. С. 251.

<sup>50</sup> Лопашенко Н.А. Посагательства на собственность: монография. М.: Норма, Инфра – М., 2012. С. 144.

давраи моҳи июли соли 2014 ба ҷинояти қаллобӣ дар чунин ҳолат даст зодааст. Шаҳрванд С. Ҷ.С., сокини шаҳри Хӯҷанд ба филиали ҶСП БСТТИСТ «Точпромбонк» дар шаҳри Хӯҷанд барои ба гирифтани қарзи кӯтоҳмуддати бонкӣ ҷиҳати таъмир намудани манзили истиқаматиаш муроҷиат намуда, дар асоси шартномаи қарзии таҳти № 15-1-2-00906 аз 22 июли соли 2014 аз тарафи филиали мазкур ба С.Ҷ.С. 2000 доллари ИМА қарзи кӯтоҳмуддати бонкӣ ба муҳлати 12 моҳ бо меъёри 2,75% дода шуда, ҳамчун кафил вобаста ба шартномаи қарзии мазкур шаҳрванд Н.Қ.А баромад намуда, уҳдадории сари вақт баргардонидани қарзи бонкиро аз ҷониби қарзигар ба зимма гирифтааст. Тибки ҷадвали рӯйпуш намудани қарзи бонкӣ С.Ҷ.С. бояд то санаи 22.07.2015 маблағи қарзии гирифтаашро бо ғоизҳояш ба филиали ҶСП БСТТИСТ «Точпромбонк» дар шаҳри Хӯҷанд бар мегардонид, вале бинобар пайдо кардани имконияти молиявӣ ва инчунин насупоридани ғоизи бонкӣ ў мақсади пеш аз муҳлат рӯйпуш намудани қарзи бонкиро дар назди худ гузоштааст. С.Ҷ.С. санаи 29 июли соли 2014 бо мақсади пурра баргардонидани маблағи қарзӣ дар асоси шартномаи таҳти № 15-1-2-00906 аз 22 июли соли 2014 аз тарафи филиали мазкур гирифтааш ба назди шаҳрванд Н.Қ.А., омада, ба охирон ҳамчун корманди бонк бовар намуда, маблағи 2000 доллари ИМА дода, ҳоҳиш намудааст, ки маблағи қарзиашро аз номаш ба ҳазинаи филиали ҷамъияти мазкур супорад. Шаҳрванд Н.Қ.А дар навбати худ бо истифодай мақоми хизматии худ аз фурсати ба миёномада мөҳирان истифодаи карда, бо роҳи фиреб ба даст овардани даромади муфту бе заҳмат маблағи 2000 доллари ИМА баробар ба 9924 сомониро аз мизоч С.Ҷ.С. гирифта, вале онро ба ҳазинаи бонк насупорида тасарруф намуда, барои эҳтиёҷоти шаҳсиаш истифода намудааст. Дар натиҷпи аз тарафи шаҳрванд Н.Қ.А насупоридани маблағи 2000 доллари ИМА ба ҳазинаи филиали ҶСП БСТТИСТ «Точпромбонк» дар шаҳри Хӯҷанд ба ҳолати 10 ноябри соли 2016 маблағи қарзи асосӣ ва ғоизҳои хисобшудаи қарзи бонкии С.Ҷ.С. дар назди ҷамъияти боло зикршуда 2892,36 доллари ИМА ташкил додааст. Шаҳрванд Н.Қ.А. бо кирдори қаллобони худ оид ба бо роҳи фиреб ва истифодай мақоми хизматӣ тасарруф намудани маблағи 2000 доллари ИМА шаҳрванд С.Ҷ.С., ба охирон зарари ҷиддии моддӣ расонидааст. Судия суди шаҳри Хӯҷанди вилояти Суғд кирдорҳои шаҳрванд Н.Қ.А. – ро бо бандҳои “в” ва “г” қисми 2, моддай 247 КҔ ҖТ бандубаст намудааст.

Қаллобӣ бо дигар шаклҳои тасарруф монандӣ дошта, дар барабари ин бо ҳусусиятҳои тарзи содиршавии ба худ хос яъне фиреб ва сўйистифодай боварӣ аз онҳо фарқ мекунад. Аз ҷумла, тарзи содир намудани ҷинояти номбурда бо ҷиноятҳои дуздӣ ва форатгарӣ

шабоҳат дорад, чунки ҳарчанд ҳангоми содир намудани дуздӣ ва горатгарӣ низ гунаҳгор метавонад фиребро барои амалишавии нијаташ истифода барад (масалан, бо роҳи фиреб ворид шудан ба хона, анбор ва ғ.). Хусусияти хоси дуздӣ ва горатгарӣ маҳз дар ҳамин зохир мегардад, ки молу мулк ҳама вақт бар хилофи иродай соҳибмулк рабуда мешаванд. Чун дар дуздӣ молу мулк ба таври пинҳонӣ ё умуман бе иштироки ҷабрдида тасарруф мешавад. Дар горатгарӣ бошад молу мулк ошкоро тасарруф шуда, нисбати атрофиён беэтиборӣ карда шуда, молу мулк рабуда мешавад. Ба таври дигар, ҳангоми дуздӣ ва горатгарӣ молу мулк бархилофи иродай ҷабрдида ба таври ниҳонӣ ё ошкоро тасарруф мешавад, дар мавриди қаллобӣ бошад, соҳибмулк ё шахсе, ки молу мулкро ихтиёrdorӣ мекунад, молу мулкро ихтиёrona ба шахси гунаҳгор медиҳад. Фиреб ва истифодаи зӯроварӣ дар дуздӣ ва горатгарӣ на ҳамчун тарзи бевосита тасарруф намудани молу мулк истифода мешаванд, балки ҳамчун воситай дастрас будан ё шудан ба молу мулк ё ҷойи нигоҳдории онҳо истифода мешавад<sup>51</sup>.

Аз рӯйи соҳтор (конструксия) таркиби қаллобӣ моддӣ буда, ҷинояти мазкур дар ҳолате тамомшуда ҳисобида мешавад, ки агар молу мулк гирифта шуда бошад ва гунаҳгор барои аз рӯйи са-лоҳдиҳи худ истифода бурдан ё ихтиёrdorӣ намудани он (масалан, молу мулки тасарруfшударо ба манфиати худ ё ба манфиати дигарон истифода кунад, ё аз рӯйи гараз бо дигар тарз онро ихтиёrdorӣ намояд) имконияти воеӣ дошта бошад<sup>52</sup>.

Тарафи субъективии ҷинояти номбурдаро қасди бевоситаро дар бар мегирад, яъне, гунаҳгор дарк менамояд, ки бо роҳи фиреб ва ё сӯистифодай боварӣ молу мулки гайрро ё ҳуқуқи соҳиб шудани онро ба худ гирифта истодааст, онро пешбинӣ менамояд, ки дар натиҷаи чунин кирдори ў ба ҷабрдида ва ё доранди ҳуқуқии он зарари молу мулкӣ мерасонад ва ҳоҳони фарорасии оқибат мебошад.

Субъекти ҷиноят, шахси мукаллафи ба синни 16 расида, ба ҳисоб меравад.

Аломатҳои вазнинкунандай қаллобӣ, ки дар қисмҳои 2, 3 ва 4 моддаи 247 КҶ ҶТ пешбинӣ шудаанд, бо аломатҳое, ки ҳолати

<sup>51</sup> Лунин Н.Н. Мошенничество по уголовному законодательству России: уголовно-правовая характеристика и квалификация: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 134.

<sup>52</sup> Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандҳои марбут ба дуздӣ, қаллобӣ, горатгарӣ ва роҳзанӣ» аз 25 июняи соли 2004. 6.8 // Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 36-37.

вазнинкунандаи моддаи 245 КҖ ЧТ (азонихудкунӣ ва исрофкорӣ) пешбинӣ шудаанд, монандӣ доранд.

Категорияи чинояти дар моддаи 247 КҖ ЧТ мукарраргардида: қисмҳои 1 ва 2 миёна; қисмҳои 3 ва 4 вазнин.

## Форатгарӣ

Форатгарӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 248 КҖ ЧТ мукаррар гардида, аз 4 қисм иборат мебошад.

Объекти бевоситаи чинояти номбурдоро муносибатҳои молу мулкӣ ташкил медиҳанд.

Ба сифати объекти иловагии ин чиноят саломатии шахс баромад карда метавонад (банди “г” қисми 2 моддаи 248 КҖ ЧТ).

Ба ҳайси предмети чинояти номбурда ҳама гуна молу мулке маҳсуб мейбанд, ки дар муомилоти озоди маданий иҷозат дода шудаанд ва дар онҳо меҳнати инсон сарф шуда, дорои арзиш ва нархи муайян мебошанд.

Тарафи объективии горатгарӣ аз ҳаракатҳои фаъол дар шакли тасарруфи ошкорои молу мулки гайр иборат аст. Яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи горатгарӣ аз дигар шаклҳои тасарруф ин тарзи содиршавии он, яъне ошкоро тасарруф намудани молу мулки гайр мебошад.

Ошкоро тасарруф кардан молу мулки гайр, ки дар моддаи 248 КҖ ЧТ пешбинӣ гардидааст (горатгарӣ) – ин чунин тасарруфе мебошад, ки дар ҳузури соҳибмулк ё дигар шахсе, ки молу мулк дар ихтиёраш мебошад, ё ин ки дар пеши назари шахсони бегона содир шуда, шахси содиркунандаи ин чиноят дарк намояд, ки шахсони дар ин маврид ҳузурдошта хусусияти гайриқонунӣ будани ҳаракатҳои ӯро фаҳмидаанд, новобаста аз он, ки оё онҳо дар пешгирий намудани ин ҳаракатҳо чора меандешиданд, ё не<sup>53</sup>.

Ба таври дигар ошоро тасарруф намудани молу мулки гайр чунин маъно дорад, ки горатгар дар назари ҳозирбудагон, намоишкорона молу мулки гайрро тасарруф менамояд.

Тасарруф ҳамчунин ошкоро эътироф мешавад, агар гунахгор дарк намояд, ки соҳибмулк ё дигар ашхос воқеаи содиршудаистодаро ва гайриқонунӣ будани онро дарк мекунанд ва эҳсос мекунанд, ки чунин кирдор хусусияти чиноятӣ дорад. Гунахор дар ин маврид бо баварии рӯҳӣ амал мекунад, ки бо тарзи

<sup>53</sup> Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандаҳои марбут ба дузӣ, қаллобӣ, горатгарӣ ва роҳзаний» аз 25 июня соли 2004. 6.4 // Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 36.

ошкоро тасарруфи молу мулки гайрро содир карда истодааст ва ботинан боварӣ дорад, ки тасарруф намудани молу мулк аз соҳибмулк ба таври возеху ошкоро содир мешавад.

Ба андешаи олимони ватанӣ тасарруф ҳамчунин горатгарӣ эътироф мешавад, агар гунахгор намояд, ки ҷабрдида ё дигар ашхос ҳодисаи содиршудаситода ва гайриқонунӣ будани онро дарк мекунанд ва эҳсос мекунанд, ки чунин кирдор дар воқеъият ҳусусияти ҷиноятӣ дорад. Дар ҳама ҳолатҳо ҷинояткор бо боварии субъективӣ амал мекунад, ки бо тариқи ошкоро тасарруфи молу мулки гайрро содир карда истодааст ва ботинан боварӣ дорад, ки гирифтани молу мулк аз ихтиёри соҳиби он аён ва қушоду равшан содир мешавад<sup>54</sup>.

Агар дар рафти содир намудани дуздӣ, ҳаракатҳои гунахгор аз тарафи соҳибмулк ё шахси дигари соҳибхтиёри молу мулк ё дигар шахсон, ошкоро карда шаванду лекин инро гунахгор дарк карда, содир намудани ғариконунӣ қашида гирифтани молу мулк ё нигоҳ доштани онро давом дихад, дар ин сурат ҳаракати содиршуда бояд ҷун горатгарӣ, дар ҳолати истифода шудани зӯроварии барои ҳаёт ва саломатӣ ҳавфнок ё таҳдиди истифодаи чунин зӯроварӣ бошад, ҷун роҳзанӣ бандубаст карда ме шавад.

Яке аз масъалаҳои муҳим дар амалияи тафтишотӣ ва судӣ ин фарқгузорӣ байни ҷиноятҳои горатгарӣ ва роҳзанӣ мебошад. Пеш аз он, ки дар ҳусуси фарқияти ҷиноятҳои номбурда ақидаронӣ намоем, бояд умумият ва ҳамшабехии онҳоро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дихем. Бояд қайд намуд, ки горатгарӣ ва роҳзанӣ аз ҷиҳати алломатҳои объективӣ ва субъективӣ дар монандии зич қарор доранд. Онҳо дар як боби КҶ ҶТ пешбинӣ шуда, ҳангоми содир шудани ҳарду аз ин ҷиноятҳо муносибатҳои молу мулкӣ зарар мебинанд. Ҳамчунин ба сифати объекти иловагии ҷиноятҳои номбурда амнияти саломатии шахс баромад мекунад. Аз ҷиҳати алломатҳои тарафи объективӣ низ бо ҳамдигар ҳамшабех буда, ҳаракатҳои ба ҷамъият ҳавфонoke, ки ҳангоми содир намудани ҷиноятҳои номбурда ба амал меоянд, ҳусусияти ошкоро дошта, дар ҳар ду аз ин ҷиноятҳо зӯроварӣ истифода мешавад.

Тасарруфи ошкоро чунин тасарруфе маҳсуб меёбад, ки дар ҳузури ҷабрдида ё шахсе, ки молу мулк дар ихтиёри ў қарор доранд, ҳамчунин дар ҳузури дигар шахсон содир шудааст ва шахси гунахгор дарк мекунад, ки ҳаракатҳои зиддиҳукуҳии ўро шахсони дигар дида истодаанд, аммо шахси гунахгор ба ин ҳолат эътибор намедиҳад. Дар ин ҳолат аҳаммият надорад, ки шахсони дар он ҷо

<sup>54</sup> Тафсир ба КҶ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 541.

буда, нисбати амали гунахгор ягон чора андешисида шуданд ё не. Дар ин чо вобаста ба дараачаи хавфнокии истифодабарии зўроварӣ ҳаракатҳои гунахгор чун горатгарӣ ё роҳзанӣ бандубаст карда мешаванд<sup>55</sup>.

Барои фарқ намудани роҳзанӣ аз горатгарӣ ҳаминро қайд намудан зарур аст, ки роҳзанӣ ин ҳучум бо мақсади тасарруфи молу мулки гайр бо истифодаи зўроварии барои ҳаёт ва саломатӣ хавфнок ё таҳдиidi истифодаи чунин зўроварӣ содир мешавад. Горатгарӣ бошад, ин тасарруфи ошкорои молу мулки гайр мебошад, ки бо эҳтимоли истифодаи зўроварии ба ҳаёт ва саломатӣ хавфнок набуда содир мешавад.

Аз гуфтаҳои дар боло зикршуда бар меояд, ки фарқияти асосӣ байни ҳар ду аз ин чиноятҳо аз то қадом андоза истифода бурдани зўроварӣ мебошад. Роҳазанӣ ҳама вақт дар алоқамандӣ бо зўроварии ба ҳаёт ва саломатӣ хавфнок содир мешавад ва горатгарӣ бошад мумкин аст бидуни истифодаи зўроварӣ ё бо итифодаи зўроварии барои ҳаёт ва саломатӣ хавфнок набуда содир содир мешавад.

Таҳти мағҳуми зўроварие, ки барои ҳаёт ва саломатӣ хавфнок нест (банди «Г» қисми 2 моддаи 248 КЧ ҶТ), бояд лату қўб ё содир кардани дигар ҳаракатҳои зўроваронае, ки бо расонидани дардҳои ҷисмонӣ ба ҷабрдида ё маҳдуд кардани озодии ў (bastani dastxo, истифода намудани дастбандҳо, дар бинои маҳкам монондан ва гайра) алоқаманданд, фаҳмида мешавад<sup>56</sup>.

Чунончи, шаҳрванд Б.С.С. шаби 1-ум ба 2-уми майи соли 2015 таҳминан соати 03:30 дақика бо рафиқаш шаҳрванд С.Ф.А. дар назди маркази дилхушӣ «Аспи Сафед», воқеъ дар шаҳри Душанбе кучай Борбад бинои № 116 маслиҳат намуда, шаҳрванд Ҷ.Д.И. аз доҳили маркази дилхушӣ ба берун даъват намуда, нисбати охирин қувваи зуровариро истифода карда, ўро мавриди лату қўб қарор дода ошкоро аз кисай қуртқаи ҷинси дар тан доштаи Ҷ.Д.И. як адад телефони мобилии тамғаи «Мегафон» арзишаши 480 сомонӣ бо симкорти ширкати «Мегафон» арзишаши 10 сомонӣ дар суратхисобаш 10 сомонӣ, 100 сомонӣ пули нақд ва

<sup>55</sup> Сарембаева С.Т. Разбой: Уголовно-правовые и криминологические проблемы: дис. ... канд. юрид. наук. Астана, 2014. С. 100; Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан. О судебной практике по делам о хищениях: утв. 11 июля 2003 г., №8 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.04.2011 г.) // Юридическая газета. 2003. 27 Августа. №44 (519) 78.

<sup>56</sup> Қарори Пленуми Суди Олии Чумхурини Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвардаҳои марбут ба дузӣ, қаллобӣ, горатгарӣ ва роҳзаний» аз 25 июня соли 2004. б. 23 // Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Чумхурини Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 40-41.

костюми чинси арзишаш 200 сомонӣ, чамъ ба маблағи 800 сомонӣ молу мулки охиринро кашида гирифта, гайб задаанд. Бо чунин ҳаракатҳои қасдонаи худ Б.С.С. ва С.Ф.А. дар шарикӣ ба Ҷ.Д.И. ба маблағи умумӣ 800 сомонӣ зарари ҷиддии моддӣ расонидаанд.

Тибқи хулосаи экспертизаи судӣ-тиббӣ аз санаи 21-уми майи соли 2015 таҳти №3404 ҷароҳатҳои ҷисмонии бардоштai шаҳрванд Ҷонмаҳмадов Д.И. бо расонидани зарари ҷисмонӣ ба саломатӣ мансуб нестанд.

Ҳамин тарик, судияи суди ноҳияи Фирдавсии ш. Душанбе нисбати шаҳрвандон Б.С.С. ва шаҳрванд С. F. A. бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 3 сол бо адо кардани ҷазо дар қалонияҳои ислоҳии дорои низомаш пурзӯр ҷазо татбиқ намудааст.

Таҳти мағҳуми зӯроварие, ки барои ҳаёт ва саломатӣ ҳавфнок аст (моддаи 249 КҔ ҔТ), бояд чунин зӯроварие, ки ба расонидани зарари вазнин ва миёна ба саломатии ҷабрдида оварда расонида бошад, ҳамчунин расонидани зарари сабук ба саломатӣ, ки боиси вайроншавии кӯтоҳмуддати саломатӣ ё гум кардани устувории на он қадар зиёди қобилияти умумии меҳнат гардидааст, фахмида мешавад.

Дигар фарқияти ҷиноятҳои номбурда дар конструксияи тарафи объективиашон ифода мейёбад, яъне таркиби горатгарӣ моддӣ буда, таркиби роҳзанӣ бошад, таркиби расмиро ташкил медиҳад. Чунончи, горатгарӣ дар мавриде тамомшуда ҳисобида мешаванд, ки агар молу мулки гирифта шуда бошад ва гунахгор барои аз рӯйи салоҳиди худ истифода бурдан ё ихтиёрдорӣ намудани он (масалан, молу мулки тасарруфшударо ба манфиати худ ё ба манфиати дигарон равона кунад, ё аз рӯйи гараз бо дигар тарз онро ихтиёрдорӣ намояд) имконияти воқеӣ дошта бошад; роҳзанӣ аз лаҳзай ҳуҷум кардан бо мақсади тасарруфи молу мулки ғайр, ки бо истифодаи зӯроварии барои ҳаёт ва саломатӣ ҳавфнок ё бо таҳдиди истифодай чунин зӯроварӣ содир шудааст, тамомшуда ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии горатгарӣ аз аз гуноҳ дар шакли қасди бевосита иборат аст. Гунахгор дарк мекунад, ки бо роҳи ошкоро молу мулки ғайрро тасарруф намуда истодааст, пешбинӣ менамояд, ки дар натиҷи чунин кирдor ба ҷабрдида зарари молу мулки мерасонад ва хоҳони он аст. ки чунин оқибат фаро расад.

Субъекти ҷинояти номбурда шахси воқеии мукаллафи ба синни 14 сола расида мебошад.

Аломатҳои вазнинкунандай горатгарӣ, ки дар қисмҳои 2, 3 ва 4 моддаи 248 КҔ ҔТ пешбинӣ шудаанд, бо аломатҳое, ки ҳолати

вазнинкунандаи моддаҳои 244 ва 245 КҶ ҶТ (азонихудкунӣ ва исрофкорӣ) пешбинӣ шудаанд, монандӣ доранд.

Категорияи чинояти дар моддаи 248 КҶ ҶТ муқарраргардида: қисми 1 миёна; қисмҳои 2 ва 3 вазнин; қисми 4 маҳсусан вазнин.

## Роҳзаний

Роҳзаний ҳамчун чиноят дар моддаи 249 КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз 4 қисм иборат мебошад.

Объекти асосии чинояти роҳзаний муносибатҳои молу мулӯй мебошад. Ба сифати объекти иловагии чинояти номбурда амнияти ҳаёт ва саломатии шахс баромад меқунад.

Чуноне, ки дар боло зикр намудем, амнияти ҳаёт ба сифати объекти иловагии роҳзаний баромад менамояд, аммо худи ҳаёти инсон ба сифати объекти иловагӣ маҳсуб намеёбад, чунки оқибати марг дар чинояти номбурда пешбинӣ карда нашудааст. Ба таври дигар, ҳангоми содир шудани роҳзаний истифодাঈ зӯроварӣ гарчанде ба ҳаёт хавғонок бошад ё ин ки таҳдиди зарарро ба ҳаёти инсон ба вучуд оварад ҳам, аммо ҳангоми содир шудани он инсон аз ҳаёт маҳрум карда намешавад. Агар ҳангоми ҳӯҷум бо мақсади гирифтани молу мулки гайр шахс барқасдана аз ҳаёт маҳрум карда шавад, он гоҳ кирдорҳои шахс ҳамчун маҷмӯи чиноят (моддаи 104 ва моддаи 249 КҶ ҶТ) бандубаст карда мешаванд. Агар ҳангоми истифодাঈ зӯроварӣ оқибати марг дар натиҷаи гуноҳи беэҳтиётий ба вучуд биёяд, он гоҳ низ кирдорҳои шахс ҳамчун маҷмӯи чиноят (банди “в” қисми 3 моддаи 110 ва банди “г” қисми 3 моддаи 249 КҶ ҶТ) эътироф мешавад.

Чунончи, санаи 4-уми декабри соли 2013 таҳминан соати 21 шаҳрванд Қ.И.Ҳ. бо ҳамроҳии Д.А.Д. аз ҷорроҳаи кӯчаи Гагарини шаҳри Ҳуҷанд гузашта истодаанд, ки ин ҳолат мудири қафедраи «Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ»-и факултати фанҳои тиббии Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик бандиFaфуров, ҳамзамон аъзои иттифоқи журналистони Тоҷикистон шаҳрванд X.М.Ҳ. дар ҳолати мастиӣ сади роҳи онҳо шудааст. Шаҳрванд X.М.Ҳ., ба Қ.И.Ҳ. ва Д.А.Д. шаҳодатномаи аъзои иттифоқи журналистони Тоҷикистон буданашро нишон дода, аз онҳо оид ба чи кор машғул буданашонро пурсида, ба ҷойи торики пушти бинои истиқоматии № 110 кӯчаи Гагарини шаҳри Ҳуҷанд бурдааст. Онҷо, шаҳрванд X.М.Ҳ., дар аснои ҳолати мастиӣ ва пурсиҳои беасос нисбати Қ.И.Ҳ. ва Д.А.Д. суханҳои таҳқиromez гуфт, ки ин ҳолат дар ботини Қ.И.Ҳ. ва Д.А.Д. қасди бо бераҳмии маҳсус мавриди лату қӯби шадид карор дода, бо ин

роҳ ба шаҳрванд Х.М.Х., расонидани зарари вазнини чисмонӣ ва тасарруф кардани молу мулкҳои охирин хувайдо гаштааст. Қ.И.Х. ва Д.А.Д. бо мақсади амалӣ гардонидани ин қасди чинояткоронаашон ба ҳамдигар ишора намуда, яку якбора ба шаҳрванд Х.М.Х. хучум намуданд ва ўро бо бераҳмии маҳсус мавриди лату кӯби шадид қарор доданд, ки дар натиҷа шаҳрванд Х.М.Х. ҷароҳатҳои чисмонии осеби муштарак, шикасти пушидаи қабурғаҳои 2-4-ум бо ҳатти пеши каш ва 7-11-ум бо ҳатти назди тӯш аз рост, шикасти пушидаи қабурғаҳои 2-11-ум бо ҳатти пеш ва миёнаи каш аз чап, шикасти пушидаи бечошуудаи устухони танаи тӯш, кафидани ҳиссаи поёни шуш аз чап ва даридани диафрагма аз чап, лати майнаи сар дараҷаи вазнин бо хунрезиҳои зери пардаи мулоими нимкураҳои мағзи сар ва мағзча, хунрезиҳои бофтаҳои мулоим ва меъдачаҳои паҳлӯии мағзи сар, шикасти бечошуудаи устуғонҳои бинӣ, шикасти дандонҳои 5-6-ум ҷоғи поён аз рост, заҳми пешона аз паҳлӯи рост, заҳми маҷақшуудаи лаби боло аз сатҳи доҳила, хуномосҳои пешона аз чап, ҷашми чап ва рост, пардаи луобии лаби поён ва рост, хунрезиҳои пардаи луоби лунҷҳо аз ду тараф, хуномосҳои сатҳи пеши қафаси сина, сяеки мобайни бозуи рост, доираи камар дар миқёси қаноти калони корс аз рост, сатҳи болои дастпанҷаи рост, сатҳи пеши соқи пои чап ва сяеки болои сатҳи пеши соқи пои рост, ҳарошаҳои сатҳи пушти оринчи дasti чап ва сатҳи болои ангушти 1-ум ва 4-уми дастпанҷаи растро бардошта, пас аз якчанд соат ба ҳалокат расид. Қ.И.Х. ва Д.А.Д. рӯзи 4-уми дукабри соли 2013 таҳминан соати 21 бâъди ба Х.М.Х., хучум намуда, бо бераҳмии маҳсус мавриди лату кӯби шадид қарор доданд, қасди чинояткоронаи худро то ба охир расонида, бо роҳи роҳзаний аз бадани шаҳрванд Х.М.Х., палтои рангаш сиёҳ, телефони мобилии тамғаи «Нокия» ва 90 сомониро гирифта, ба тасарруфи худ дароварда аз ҷаои ҳодиса ғайб заданд. Санаи 05-уми декабри соли 2013 Қ.И.Х. ва Д.А.Д. аз шаҳри Ҳучанд ба шаҳри Исфара фирор карда, маблағи 90 сомонии бо роҳи роҳзаний ба даст овардаашонро дар истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣсарф карданд. Ин маблағи ба Қ.И.Х. ва Д.А.Д. кифоягӣ накарда, телефони мобилии тамғаи «Нокия»-и бо роҳи роҳзаний аз Х.М.Х., тасаруф кардаашонро ба шаҳрванд К.Н.Х. ба маблағи 40 сомонӣ фурӯхта, онро низ дар истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ сарф намуданд. Суди шаҳри Ҳучанди вилояти Суғд кирдорҳои шахсони дар боло зикршударо бо банди “в” қисми З мод-

даи 110 ва банди ”г“ қисми 3 моддаи 249 КЧ ҶТ бандубаст намудааст<sup>57</sup>.

Вобаста ба масъалаи зикршуда, олими рус В.А. Владимиров низ ақидаи худро изҳор дошта, зикр менамояд, ки ҳаёти инсон ба ҳайси объекти иловагии роҳзаний баромад карда наметавонад, чунки қонун оқибати маргро дар роҳзаний на дар таркиби асосӣ ва на дар таркиби бо ҳолатҳои вазнинкунанда муқаррар накардааст<sup>58</sup>.

Ақидаи олимони рус Л.Д. Гаухман ва С.В. Максимов вобаста ба масъалаи мазкур хеле ҷолиб мебошад. Онҳо изҳор менамоянд, ки агар яке аз объектони роҳзаний (объекти асосӣ) моликият маҳсуб ёбад, дувум объекти он (объекти иловагӣ) алтернативӣ мебошад, яъне “... дар ҳолати истифодаи зуроварии барои ҳаёт ва саломатии ҷабрдида ҳавфнок – ин муносибатҳои ҷамъиятии таъминкунандай амнияти саломатии шаҳс ва дар ҳолати таҳдиidi истифодаи ҷунин зӯроварӣ ин муносибатҳои ҷамъиятии таъминкунандай амнияти ҳаёт ва саломатии шаҳс баромад мекунанд”<sup>59</sup>.

Предмети ҷиноятии номбурдaro ҳама гуна молу мулкे ташкил медиҳанд, ки дар муомилоти озоди маданий иҷозат дода шудаанд ва дар онҳо меҳнати инсон сарф шуда, дорои арзиш ва нархи муайян мебошанд.

Бояд дар назар дошт, ки предмети тасарруф ҳам чизҳои зинда ва ғайризинда дар ҳама гуна ҳолати ҷисмонӣ бо тамоми шаклу намуди ҳуд шуда метавонанд.

Тарафи объективии роҳзаний аз ҳаракатҳои фъюл дар шакли ҳуҷум бо мақсади тасарруфи молу мулки ғайр бо истифодаи зӯроварии барои ҳаёт ва саломатӣ ҳавфнок ё таҳдиidi истифодаи ҷунин зӯроварӣ иборат аст.

Аз мазмуни гуфтаҳои дар боло зикршуда маълум мегардад, ки аломатҳое, ки ҳусусияти тарафи объективии таркиби роҳзаниро нишон медиҳанд, инҳо шуда метавонанд: ҳуҷум, зӯроварӣ, ҳавнокӣ барои ҳаёт ва саломатӣ ё ин ки таҳдиidi истифодаи зӯроварии барои ҳаёт ва саломатӣ ҳавнок. Ҳуҷуми дар алоқамандӣ бо зӯроварӣ ё таҳдиidi истифодаи зӯроварие, ки барои ҳаёт ва саломатӣ ҳавнок аст, ҳаракатҳои шаҳсро ҳангоми содиршавии роҳзаний ташкил медиҳанд.

Барои таҳлил намудани тарафи объективии роҳзаний шарҳ доғдани мағҳуми “ҳуҷум” хеле муҳим мебошад. Ҳуҷум ин ошкоро ё

<sup>57</sup> Бойгонии суди шаҳри Ҳуҷанд// Парвандай ҷиноятии № 33427.

<sup>58</sup> Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества. М.: Юрид.лит., 1974. 208 с.

<sup>59</sup> Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности. М.: Учебно-консультацион. центр ЮрИнфоП, 1997. 320 с.

пинхонӣ ногаҳон таҷовузкорона зӯроварона таъсир расонидан ба ҷабрдида мебошад<sup>60</sup>.

Хучум на танҳо мағҳуми мансуб ба роҳзани мебошад, балки он мансуб ба дигар ҷиноятҳо шуда метавонад, аммо ибораи “хучуми роҳзанона” сирф алоқаманд аст ба моддаи 249 КҶ ҶТ. Б.С. Никифоров таъкид мекунад, ки “... таҳти мағҳуми хучуми роҳзанона чунин ҳаракатҳои шаҳси гунахгор фахмида мешаванд, ки бевосита бо тарзи зӯроварӣ ё таҳдиди истифодаи зӯроварӣ равона карда шуда, қобилията ва имконият ё ин ки хошиши муқобилияти ҷабрдиаро ҷиҳати нигоҳ доштани молу мулки худ маҳрум мена-мояд”<sup>61</sup>.

Аз дизпозитсияи моддаи 249 КҶ ҶТ бар меояд, ки тарзи содиршавии ҷинояти номбурда ин тасарруфи молу мулки гайр бо истифодаи зӯроварии барои ҳаёт ва саломатӣ ҳавфнок ё таҳдиidi истифодаи чунин зӯроварӣ мебошад.

Алоқаи бевоситаи зӯроварӣ ва тасарруф дар роҳзани аз он иборат аст, ки зуроварӣ дар ин ҳолат ба сифати тарзи тасарруф ба-ромад мекунад<sup>62</sup>.

Таҳти мағҳуми зӯроварие, ки барои ҳаёт ва саломатӣ ҳавфнок аст, бояд чунин зӯроварие, ки ба расонидани зарари вазнин ва миёна ба саломатии ҷабрдида оварда расонида бошад, ҳамчунин расонидани зарари сабук ба саломатӣ, ки боиси вайроншавии кӯтоҳмуддати саломатӣ ё гум кардан устувории на он қадар зиёди қобилияти умумии меҳнат гардидааст, фахмида мешавад<sup>63</sup>.

Ҳамчун зӯроварии барои ҳаёт ва саломатӣ ҳавфнок, инчунин чунин зӯроварие фахмида мешавад, ки гарчанде ба саломатии ҷабрдида ягон зарар нарасонида бошад ҳам, лекин дар мавриди истифода шуданаш ба ҳаёту саломатии ҷабрдида ҳавфнокии воқеиро ба амал овардааст. Масалан қӯшиши бӯғӣ кардан, сарро дар доҳили об доштан, аз мошин ё поезди ҳракаткунанда партофтган ва гайра<sup>64</sup>.

<sup>60</sup> Верина В.Г. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Саратов, 1999. С. 184.

<sup>61</sup> Каграманов В.П., Никифоров Б.С. Уголовно-правовая охрана личной собственности в СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1954. 156 с.

<sup>62</sup> Сарембаева С.Т. Разбой: Уголовно-правовые и криминологические проблемы: дис. ... канд. юрид. наук. Астана, 2014. С. 50.

<sup>63</sup> Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибай судӣ оид ба парвандахон марбут ба дуздӣ, қаллобӣ, горатгарӣ ва роҳзани» аз 25 июняи соли 2004. б.23 // Мачмӯа қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 40-41.

<sup>64</sup> Тафсир ба КҶ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 543.

Дар мавридхое, ки тасарруфи молу мулк бо таҳдида истифодаи зӯроварие, ки хусусияти номуайян дорад, алоқаманд аст, масалан дар ифодаи суханҳо ба мисли “пушаймон мешавӣ”, ахволат бад мешавад ва f), масъалаи эътироф кардани дар ҳаракатҳои шахс чой доштани роҳзаний бояд бо назардошти ҳамаи ҳолатҳои кор: чой ва вақти содир кардани чиноят, шумораи ҳучумкунандагон, хусусияти олотҳое, ки бо онҳо ба ҷабрдида таҳдид карда шудааст, воқеъ қабул кардани таҳдид, содир кардани ягон намуди ҳаракатҳои намоишкоронаи мушаххас, ки дар бораи нияти истифода намудани зӯроварии ҷисмонии ҳучумкунандагон шаҳодат медиҳад ва гайра ҳал карда шавад<sup>65</sup>.

Истифодаи зӯроварӣ ҳангоми ҳучуми роҳзанона, ки дар натиҷаи он ба саломатии ҷабрдида қасдан зарари сабук ё миёна расонида шудааст, бо таркиби роҳзаний бандубаст карда мешавад ва бо моддаҳои 111 ва ё 112 КҶ ҶТ бандубости иловагиро талаб намекунад.

Агар дар рафти ҳучуми роҳзанона бо мақсади тасарруфи молу мулки гайр ба саломатии ҷабрдида зарари вазнин расида, аз беэҳтиётӣ боиси фавти ҷабрдида гардида бошад, ҳаракати содир-гардида бояд аз рӯйи маҷмӯи чиноятҳо, бо банди “г” қисми 3 моддаи 249 ва банди “в” қисми 3 моддаи 110 КҶ ҶТ бандубаст карда мешвад. Агар шахс ҳангоми ҳучуми роҳзанона қасдан куштори ҷабрдидаро содир намояд, кирдори ӯ бояд бо банди “и” қисми 2 моддаи 104 КҶ ҶТ ҳамчунин бо банди “г” қисми 3 моддаи 249 КҶ ҶТ бандубаст карда мешавад<sup>66</sup>.

Яке аз масъалаҳои баҳсноке, ки дар илми ҳуқуқи чиноятӣ чой дорад, ин аз худ намудани молу мулки гайр бо истифодаи ба ҳолати бехӯйӣ овардани ҷабрдида мебошад. А.А. Пионтковский изҳор медорад, ки дар ҳолати бо истифодаи моддаҳои мадхӯшкунанда тасарруф намудани молу мулки гайр кирдори шахс ҳамчун роҳзаний бандубаст карда намешавад. Ӯ фикри худро ба он асоснок мекунад, ки дар ҳолати истифодаи моддаҳои зикршуда, ҷабрдида дар ҳолати бехӯйӣ қарор мегирад, ки кирдори зӯроварӣ нисбати худро дарк намекунад<sup>67</sup>.

Ақидаи мазкурро А.Х. Юнусов низ дастгирий намуда, қайд мекунад, ки “таъсири ногаҳонии зӯроварона дар қӯча бо корд нисбати ҷабрдида аз таъсири ногаҳонӣ бо заҳр дар сари миз фарқе надо-

<sup>65</sup> Тафсир ба моддаҳои алоҳидаи Қисми маҳсуси КҶ ҶТ // Зери таҳрири Қаҳоров А.А. Душанбе, 2011. С. 386.

<sup>66</sup> Ҳамон ҷо. С. 387.

<sup>67</sup> Пионтковский А.А., Меньшагин В.Д. Курс советского уголовного права. Особенная часть. М.: Изд-во АН СССР, 1954. 156 с.

рад”<sup>68</sup>. Аз рўйи ақидаи Р.Д. Шарипов ҳангоми ба бадани ҷабрдида ворид намудани моддаҳои заҳролуд, саҳттаъсир ё мадхушкунанда вобаста ба таъсирнокӣ ва миқдори онҳо мумкин аст ба оқибатҳои гуногун аз қабили ба ҳолати бехушӣ, зарари қалон расидан ба узвҳо ва бофтаҳои бадан, ки боиси марги инсон мегардад, оварда расонад<sup>69</sup>.

Г.Л. Кригер ва М.Б. Гугучия бошад чунин қайд мекунанд, ки ҳама гуна истифодаи моддаҳои мадхушкунандае, ки ба ҳаёт ва саломатии ҷабрдида хавнок аст, бояд ҳамчун роҳзаний баҳо дода шавад<sup>70</sup>. Аз рўйи ақидаи Р.Д. Шарипов дар ҳолати ба таври пинҳонӣ ворид намудани моддаҳои заҳролуд ё саҳттаъсир ба бадани шахс ҳаракатҳои гунаҳгор ҳамчун истифодаи зӯроварӣ маънидод карда мешаванд. Дар ин ҳолат ҷабрдида зарари таъсирнокии моддаҳои зикршударо ба бадани худро дарк намекунад ва бо рафтори худ (яъне “худаш бо дасти худаш”) ба худ зарари ҷисмонӣ мерасонад<sup>71</sup>.

Вобаста ба масъалаи зикршуда дар Қарори Пленуми Судии Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандахои марбут ба дуздӣ, қалобӣ горатгарӣ ва роҳзаний” муқаррар гардидааст, ки дар ҳолатҳое, ки агар бо мақсади тасаруфи молу мулки ғайр, бо нияти ҷабрдидаро ба ҳолати очизӣ овардан, ба бадани ҷабрдида барҳилоғи ҳоҳиши ў воситаҳои саҳттаъсир ё мадхушкунанда гузаронида шавад, ҳаракати содиргардида бояд, чун роҳзаний бандубаст карда мешавад. Агар бо ҳамин мақсад ба бадани ҷабрдида воситаҳое, ки ба ҳаёту саломатӣ хавфнок нестанд, гузаронида шуда бошанд, ҳаракати содиркарда, бо назардошти оқибатҳои ба амаломада, бояд чун горатгарӣ бо истифодаи зӯроварӣ бандубаст карда мешавад. Ҳосият ва ҳусусияти таъсири воситаҳое, ки ҳангоми содир кардани ҷиноятҳои қайдшуда истифода шудаанд, мумкин аст бо роҳи гузаронидани экспертиза муайян карда шаванд<sup>72</sup>.

Ҳангоми содир намудани роҳзаний гунаҳгор ғайр аз истифодаи зӯроварии барои ҳаёт ва саломатӣ хавфнок боз метавонад таҳди迪

<sup>68</sup> Юнусов А.Х. Значение понятия «насилие» для квалификации разбоя // Вестник ЛГУ. Серия 6. 1989. Вып. 2. С. 97-100.

<sup>69</sup> Шарипов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. СПб.: Изд-во Юридический центр Пресс, 2001. С. 54-55.

<sup>70</sup> Гугучия М.Б. Ответственность за разбой по советскому уголовному законодательству. Сухуми, 1958. 184 с.

<sup>71</sup> Шарипов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. СПб.: Изд-во Юридический центр Пресс, 2001. 298 с.

<sup>72</sup> Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандахои марбут ба дуздӣ, қалобӣ, горатгарӣ ва роҳзаний» аз 25 июняни соли 2004. б.25 // Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 41-42.

истифодаи чунин зӯровариро истифода намояд, ки он зӯроварии рӯхиро дар бар мегирад. Таҳдиidi истифодаи зӯроварии барои ҳаёт ва саломатӣ хавфнок дар ифодаи суханҳо, ҳаракатҳо, намоиш додани силоҳ ё дигар предметҳо дарҷ мейёбад ки истифодаи онҳо боиси овардани оқибатҳои вазнин ба ҳаёту саломатии ҷабрдида мегардад (масалан таҳдиidi қуштн, таҳдиidi расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатӣ).

Таҳдид метавонад, бо сухан, имову ишора ва ҳаракатҳои гунон амалӣ карда шавад.

Таркиби роҳзаний аз рӯйи конструксияи (соҳтори) тарафи объективӣ расмӣ буда, аз лаҳзаи ҳучум кардан бо мақсади тасарруфи молу мулки гайр, ки бо истифодаи зӯроварии барои ҳаёт ва саломатӣ хавфнок ё бо таҳдиidi истифодаи чунин зӯроварӣ содир шудааст, хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Яке аз масъалаҳои муҳим дар амалияни тафтишотӣ ва судӣ ин фарқгузорӣ байнни ҷиноятҳои роҳзаний ва бандитизм мебошад. Махсусан ҳолатҳое, ки роҳзаний агар аз ҷониби гурӯҳи шаҳсон бо малиҳати пешакӣ (банди “б” қисми 2 моддаи 249 КҶ ҶТ) ё аз ҷониби гурӯҳи муташакил (банди “б” қисми 3 моддаи 249 КҶ ҶТ) ва ё бо истифодаи силоҳ (банди “в” қисми 4 моддаи 249 КҶ ҶТ) содир карда шавад.

Бояд қайд намуд, ки роҳзаний бо бандитизм аз ҷиҳати аломатҳои тарафи объективӣ монандӣ доранд, яъне ҳаракатҳо ки дар ҳар ду ин ҷиноят пешбинӣ шудаанд, қариб, ки якхела пешбинӣ карда шудаанд. Масалан дар дизпозитсияи ҳар ду аз ин ҷиноятҳо мағҳуми ҳучум оварда шудааст. Агар бандитизм бо мақсади ҳучум ба шаҳрвандон ё ташкилот ташкил карда шавад, пас ҳучум дар роҳзаний бо мақсади тасарруфи молу мулки гайр содир карда мешавад. Ба таври дигар, тарзи содиршавии ҷиноятҳои номбурда ба ҳамдигар монандӣ ва шабоҳати зиёд доранд.

Бо назардошти умумият ва монандӣ доштани ҷиноятҳои номбурда, аломатҳои фарқунандаи онҳоро муайян намудан зарур аст. Яке аз ҳусусияти фарқунандаи ин ҷиноятҳо объекти онҳо баромад мекунад. Агар муносибатҳои молу мулкӣ ба сифати объекти асосии роҳзаний махсуб ёбад, пас объекти бандитизмро амнияти ҷамъияти ташкил медиҳад. Муносибатҳои молу мулкӣ дар бандитизм ба сифати объекти иловагӣ баромад мекунанд.

Дигар фарқияти ҷиноятҳои номбурда дар таркиби онҳо аз рӯйи соҳти (конструксияи) тарафи объективӣ зоҳир мегардад. Таркиби ҷинояти бандитизм кӯтоҳкардашуда буда, барои роҳбарони даста ва ташкилочиён аз лаҳзаи ташкил намудани гурӯҳ ва барои аъзоёни даста бошад аз лаҳзаи аъзо шудан ба гурӯҳ хотимаёфта

хисобида мешавад. Таркиби роҳзанӣ бошад расмӣ буда, аз лаҳзai хуҷум хотимаёфта эътироф карда мешавад.

Дигар фарқияти ҷиноятҳои номбурда дар субъекти онҳо ифода мейбад. Агар субъекти роҳзанӣ шахси ҷисмонии мукаллафи ба синни 14 сола расида бошад, пас субъекти бандитизм шахси ҷисмонии мукаллафи ба синни 16 расида маҳсуб мейбад.

Масъалаи фарқгузорӣ байни ин ду ҷинояти ҳамшабеҳ дар Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандҳои марбут ба бандитизм низ муқаррарот ҷой дорад. Аз ҷумла дар он ҷо қайд гардидааст, ки “бандитизм аз дигар ҷиноятҳое, ки аз ҷониби гурӯҳи шаҳсон бо истифодай зӯроварӣ (кисмҳои 2 ва 3 моддаи 248, кисми 3 моддаи 249-и КҔ) содир шудааст, бо дараҷаи баланди ташкили дохила, устуворӣ, муттаҳидӣ, силоҳнокии ҷинояткоронаи гурӯҳ (даста) фарқият дорад”.

Аз ҷумла, бандитизм бо аломатҳои зерин аз роҳзанӣ фарқ меқунад:

-бандитизм мавҷудияти силоҳнокиро дар аъзоёни гурӯҳи (дастай) мусаллаҳи устувор талаб менамояд, ҳангоми содир намудани роҳзанӣ бошад на танҳо мавҷудияти силоҳ, балки истифодай он зарур аст;

-ҳангоми роҳзанӣ ба сифати силоҳ предметҳое, ки аслан силоҳ намебошанд истифода бурда мешаванд, барои таркиби бандитизм бошад мавҷудияти силоҳҳо, ки маҳсус барои нобуд соҳтани нишони зинда таъйин шудааст, ҳатмӣ мебошад;

-таркиби бандитизм аз лаҳзai ташкил кардани гурӯҳи (дастай) мусаллаҳи устувор, роҳзанӣ бошад аз лаҳзai хуҷум бо мақсади тас-саруғи молу мулки ғайр, ки бо истифодай зӯроварии барои ҳаёт ва саломатӣ ҳавғонок ё бо таҳди迪 истифодай чунин зӯроварӣ содир гардидааст, хотимаёфта эътироф карда мешавад<sup>73</sup>.

Тарафи субъективии роҳзанӣ гуноҳ дар шакли қасди бевоситаро ташкил медиҳад. Шахси гунаҳгор дарк мекунад, ки бо истифодай зӯроварии барои ҳаёт ва саломатӣ ҳавғонок ё таҳди迪 истифодай чунин зӯроварӣ мулки шахси дигарро ғайриконунӣ ва рой-ғон ба манфиати худ ё шахси дигар гирифта истодааст ва пешбинӣ мекунад, ки бо кирдорҳои худ ба молик ё дигар шахси дорандай қонунии молу мулк зарар расонида истодааст ва ҳоҳони фаро расидани оқибат мебошад.

<sup>73</sup> Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандҳои марбут ба бандитизм” аз 23.10.2012, б.15 // Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 205.

Ангезаи содир намудани чинояти роҳзанӣ ғараз мебошад. Ғараз ҳамчун аломати иловагии тарафи субъективии чиноят дар чинояти номбурда ба сифати аломати ҳатмӣ баромад мекунад. Бо ангезаи ғаразнок содир намудани чинояти номбурда маъни онро дорад, ки шахси гунахгор тамоми ҳаракатҳои роҳзанонаро бо мақсади фоидай моддӣ ба даст овардан содир менамояд.

Субъекти чинояти роҳзанӣ шахси воқеии мукаллафи ба синни 14 сола расида мебошад.

Ҳолатҳои вазнинкунандае, ки дар қисмҳои 2,3 ва 4 моддаи 249 КҶ ҶТ муқаррар гардидаанд бо ҳолатҳои вазнинкунандай қисмҳои 2,3 ва 4 моддаҳои 244 ва 245 КҶ ҶТ ҳамшабеханд ва зарурат барои ба таври алоҳида таҳлил намудани онҳо вучӯд надорад.

Категорияи чинояти дар моддаи 249 КҶ ҶТ муқарраргардида: қисмҳои 1 ва 2 вазнин; қисмҳои 3 ва 4 маҳсусан вазнин.

## Тамаъҷӯй

Тамаъҷӯй ҳамчун чиноят дар моддаи 250 КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз 4 қисм иборат аст.

Объекти асосии тамаъҷӯро муносибатҳои молу мулкӣ ташкил медиҳад.

Предмети тамаъҷӯй молу мулк ва ҳуқуқ ба молу мулк (хуччатҳое, ки ҳуқуқ ба молу мулкро муайян мекунанд) мебошад.

Таҳти мағҳуми молу мулк мачмӯи неъматҳои моддӣ ки дар онҳо меҳнати инсон сарф шудааст ва онҳо дорои арзиш мебошанд фахмида мешавад.

Таҳти мағҳуми ҳуқуқ ба молу мулк бошад, ваколатҳои соҳибӣ намудан, истифода бурдан ва ихтиёрдорӣ намудани молу мулк фахмида мешавад, ки дар хуччатҳои муайян мустаҳкам мегарданд.

Тарафи объективии тамаъҷӯй аз ҳаракатҳои файъол дар шакли талаби додани молу мулки гайр ё ҳуқуқ ба молу мулк ё содир намудани дигар кирдори дорои ҳусусияти молу мулкӣ бо таҳди迪 ифши маълумоти беобрӯкунанда (бадномкунанда) нисбати ҷабрдида ё наздикони ў, ошкор кардани чунин маълумот оид ба ҳолатҳое, ки вай меҳоҳад онро ниҳон дорад, ҳамчунин бо таҳди迪 истифодаи зӯроварӣ нисбат ба ў ё наздикони ў ё бо таҳди迪 несту ногуд ё вайрон кардани молу мулки гайр иборат аст.

Талаби додани молу мулки гайр ин маъни онро дорад, ки молу мулки дар ихтиёри ҷабрдида қарордошта ба таври гайриқонунӣ, боғаразона ва ройгон ба ихтиёри гунахгор мегузарад.

Талаби додани ҳуқуқ ба молу мулки гайр бошад, маъни онро дорад, ки шахси гунахгор бо тарзи таҳдид ҷабрдидаро ба он маҷбур менамояд, ки ҳуқуқҳои марбут ба молу мулк доштаи худро

ба худи ў ё шахси дигар гузаронад (масалан ҳуқуки соҳиб шудан ба воситай нақлиётӣ, хонаи истиқоматӣ ва ғ).

Дигар кирдори дорои ҳусусияти молу мулкӣ дошта маъни онро дорад, ки ғунаҳгор бо тарзҳои дар дизпозитсияи моддаи мазкур пешбинишуда ҷабрдидаро мачбур менамояд, ки ба фоидай ў ё шахси дигар амалеро иҷро намояд, ки ба ў фоидай моддӣ орад, ё ўро ҳароҷоти моддӣ озод намояд (масалан нависонидани забонҳат аз ҷониби ҷабрдида дар бораи супоридани қарзи тамаъҷӯ, бидуни маблағи пулӣ таъмир намудани хонаи истиқоматии ғунаҳгор ё шахси дигар ва ғ).

Аз мазмуни дизпозитсияи моддаи мазкур бар меояд, ки тамаъҷӯй бо тарзҳои зерин содир мешавад:

- таҳдиди ифшии маълумоти беобрӯкунанда (бадномкунанда) нисбати ҷабрдида ё наздикони ў.

- таҳдиди ошкор кардани чунин маълумот оид ба ҳолатҳое, ки вай меҳоҳад онро ниҳон дорад.

- таҳдиди истифодаи зӯроварӣ нисбат ба ҷабрдида ё наздикони ў.

- таҳдиди несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки гайр.

Гарчанде қонунгузор дар дизпозитсияи моддаи зикршуда ибораи иръоб (шантаж) – ро истифода накардааст, аммо моҳиятан онро дар ҷинояти мазкур ба ду намуд таксим кардан мумкин аст:

а) таҳдиди ифшии маълумоти беобрӯкунанда (бадномкунанда) нисбати ҷабрдида ё наздикони ў.

б) таҳдиди ошкор кардани чунин маълумот оид ба ҳолатҳое, ки ҷабрдида меҳоҳад онро ниҳон дорад.

Чуноне, ки аз мазмуни дизпозитсияи моддаи мазкур бар меояд. таҳдиди ифшии маълумоти беобрӯкунанда (бадномкунанда) на танҳо нисбати ҷабрдида балки нисбати наздикони ў низ шуда мешавонад. Бояд зикр намуд, ки доираи “шахсони наздик” нисбати “хешовандони наздик” васеътар аст.

Тибқи моддаи 6 КМҶ ҶТ ба хешовандони наздик падару мудар, фарзандон, фарзандхондагон, фарзандхондашудагон, бародарон ва ҳоҳарон, бобо, бибӣ (модаркалон), набера, инчунин ҳамсар доҳил мешаванд. Ба шахсони наздик бошад, на танҳо доираи хешавандони наздик, балки он шахсоне доҳил мешаванд, ки нисбати тақдирӣ онҳо шаҳс бетараф буда наметавонад. Масалан, дӯсти наздик, дугона ва ғ.

Яке аз ҳусусиятҳои хоси ифшии маълумоти беобрӯкунанда (бадномкунанда) дар он аст, ки онҳо маълумоти воқеӣ ва ҳақиқианд, аммо онҳо зиддиаҳлоқӣ буда, паҳн шудани онҳо ба шаъну шараф ва обрӯву эътибори шаҳс зарар расонида, боиси дар байни ҷамъият бадном шудани ў мегардад. Масалан, муно-

сибатҳои шаҳвонии ғайриникоҳӣ доштани шахс бо шахси дигар, ҳамчинсгаро будани шахс ва ғ.

Бояд қайд намуд, ки ифши маълумоти беобрӯкунанда (бадномкунанда) нисбати ҷабрдида ё наздикини ўз таҳдида ошкор кардани чунин маълумот оид ба ҳолатҳое, ки ҷабрдида меҳоҳад онро ниҳон дорад бо баъзе ҳусусиятҳояшон аз яқдигар фарқ мекунанд.

Ҳусусияти маълумот оид ба ҳолатҳое, ки ҷабрдида меҳоҳад онро ниҳон дорад, дар он мебошад, ки онҳо моҳиятан ҳусусияти беобрӯкунанда надошта, барои шахс пинҳон ниҳон доштани онҳо аҳаммияти шахсӣ дорад ва фош шудани онҳоро ҷабрдида намеҳоҳад. Масалан, ба фарзандҳои қабул намудани фарзанди шахси дигар, доштани фарзанд аз собиқ ҳамсар, маълумот оид ба пеш суд шудан ва ғ.

Аз рӯйи ақидаи олими ватаний К.Д. Раҷабов, ки вобаста ба ҷинояти мазкур тадқиқоти илмӣ бурдааст, шантаж (иръоб) на танҳо таҳдида паҳн намудани маълумоти воеӣ, балки таҳдида паҳн намудани маълумоти бардуруғ низ шуда метавонад. Дар ин ҷо муҳим он аст, ки маълумоти паҳншаванд ба ҷабрдида хеле муҳим аст ва эҳтимолияти ин гуна таҳдид ҷабрдидаро маҷбур мекунад, ки талаботи тамаъҷӯро ба манфиати ўз иҷро намояд<sup>74</sup>.

Дигар тарзе, ки дар тамаъҷӯй пешбинӣ карда шудааст, ин бо истифодаи таҳдида истифодаи зӯроварӣ нисбат ба ҷабрдида ё наздикини ўз тасарруф намудани молу мулки ғайр мебошад. Таҳдида истифодаи зӯроварӣ дар ифодаи суханҳо, ҳаракатҳо, намоиш додани силоҳ ё дигар предметҳо дарҷ мёбад ки истифодаи онҳо боиси овардани оқибатҳои вазнин ба ҳаёту саломатии ҷабрдида мегардад (масалан таҳдидаи күштан, таҳдидаи расонидани заҳари вазнин ё миёна ба саломатӣ).

Агар аз нигоҳи мукоисавӣ ба таҳдида истифодаи зӯроварӣ, ки дар роҳзаний ва тамаъҷӯй ҷой дорад, назар андозем, ҳангоми тамаъҷӯй таҳдида зӯроварӣ барои дар оянда гирифтани молу мулк равона карда шудааст, на ин ки ба лаҳзаи истифодаи таҳдид.

Дигар тарзи содир намудани тамаъҷӯй ин бо таҳдида несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки ғайр тасарруф намудани дигар молу мулки ўз мебошад.

Таҳти мағҳуми несту нобут кардани молу мулки ғайр, он ҳаракатҳое фаҳмида мешаванд, ки ба несту нобутшавии молу мулк оварда мерасонанд ва таъмиру барқароршавиашон имконнозазир мегардад.

<sup>74</sup> Раджабов К.Д. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с вымогательством: дис. ... канд. юрид. наук. Душанбе, 2018. С. 72.

Вайрон кардани молу мулк дар ҳолате чой дорад, ки молу мулк сифатҳои муайянни худро қисман ва ё дар муддати муайян гум кардааст ва барои баркароршавио истифодабариаш таъмир талаб мекунад. Дар натиҷаи вайрон молу мулк арзиш ва фоиданокии он кам гашта, истифодабариашон лар рӯзгор камманфиат мегардад<sup>75</sup>.

Таркиби тамаъчӯй аз рӯйи конструксияи тарафи объективӣ расмӣ буда, аз лаҳзай пешниҳод кардани талабе, ки бо таҳди迪 истифодай зӯроварӣ якҷоя изҳор мешавад, новобаста аз ноил шудан ба мақсади гузошташуда, тамомшуда хисобида мешавад.

Тарафи субъективии тамаъчӯй гуноҳ дар шакли қасди бевоситаро дар бар мегирад. Гунахгор дарк мекунад, ки гайриқонунӣ ва ройгон молу мулки гайр ё ҳукуқ ба онро талаб намуда истодааст, пешбинӣ менамояд, ки бо ҳаракатҳои худ ба соҳибмулк зарари моддӣ мерасонад ва ҳоҳони он аст, ки чунин ҳракатҳоро содир карда, оқибатҳоро ба вучуд орад.

Субъекти чинояти мазкур шахси мукаллафи ҷисмонии ба синни 14 сола расида мебошад.

Ҳолатҳои вазнинкунанде, ки дар қисмҳои 2, 3 ва 4 моддаи 250 КҶ ҔТ муқаррар гардидаанд бо ҳолатҳои вазнинкунандай қисмҳои 2, 3 ва 4 моддаҳои 244 ва 245 КҶ ҔТ ҳамшабеҳанд ва зарурат барои ба таври алоҳида таҳлил намудани онҳо вучуд надорад.

Категорияи чинояти дар моддаи 250 КҶ ҔТ муқарраргардида: қисмҳои 1 ва 2 вазнин; қисмҳои 3 ва 4 махсусан вазнин.

### **Тасарруфи ашё ё асноди дорои арзиши махсус**

Тасарруфи ашё ё асноди дорои арзиши махсусдошта ҳамчун чиноят дар моддаи 251 КҶ ҔТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм иборат мебошад.

Тасарруфи ашё ё асноди дорои арзиши махсусдошта - шакли мустақили тасарруфи молу мулки гайрро ташкил намедиҳад. Лекин қонунгузор онро вобаста аз рӯйи аломатҳои хоси предмети тасарруфшуда ба таркиби мустақил чудо кардааст.

Предмети ин чиноят ашё ё асноде ба хисоб меравад, ки дорои арзиши махсуси таъриҳӣ, илмӣ, бадеӣ ё фарҳангӣ мебошад. Арзиши махсус доштан ё надоштани чунин ашёву аснод дар асоси хуласаи экспертизӣ бо назардошти аҳаммиятнокии он барои илм ва таъриҳу фарҳанг муқаррар карда мешавад.

Тарафи объективии ин чиноят тарзҳои гуногуни тасарруфи чунин ашёву аснодро дар бар мегирад, яъне, онҳо бо роҳи дуздӣ,

<sup>75</sup> Тафсир ба моддаҳои алоҳидаи Қисми махсуси КҶ ҔТ // Зери таҳрири Қаҳоров А.А. Душанбе, 2011. С. 394.

азонихудкунӣ, истрофкорӣ, қаллобӣ, горатгарӣ, роҳзанӣ ва та-маъҷӯй содир шуданашон мумкин аст. Дар чунин ҳолат тасарруфи аше ё асноди дори арзиши маҳсусдоша бо маҷмӯи ҷиноятҳои номбаршуда бандубаст карда намешавад. Лекин агар дар ҷарайёни тасарруфи чунин предметҳо нисбат ба ҷабрдида кувваи зӯроварӣ истифода шавад, он гоҳ вобаста аз хусусияти чунин зӯроварӣ кирдори гунаҳгор бояд илова бо маҷмӯи ҷиноятҳои муқобили шахсият бандубаст карда шавад.

Лаҳзаи хотимаёбии ҷинояти тафсиршаванда аз тарзи содир-кардани он вобаста аст.

Тарафи субъективии ин ҷиноят қасди бевосита мебошад.

Субъекти ҷиноят - шахси мукаллафи ба синни 16-сола расида мебошад.

Дар қисми 2 моддаи 251 КҶ ҶТ чунин ҳолатҳои вазнинку-нандай тасарруфи ашё ё асноди дори арзиши маҳсусдошта муқар-пар гардидаанд:

а) такроран;

б) гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ё аз ҷониби гурӯҳи му-ташаккил, содир шуда бошад;

в) боиси несту нобуд, ҳароб ё вайрон кардани ашё ё асноди дар қисми якуми ҳамин модда нишондодашуда гардида бошад.

Категорияи ҷинояти дар моддаи 251 КҶ ҶТ муқарраргардида: қисмҳои 1 ва 2 вазнин.

### **Соҳиб шудан ё ба соҳибияти қаси дигар додани молу мулкे, ки баръало бо роҳи ҷиноят ба даст оварда шудааст**

Соҳиб шудан ё ба соҳибияти қаси дигар додани молу мулке, ки баръало бо роҳи ҷиноят ба даст оварда шудааст ҳамчун ҷиноят дар моддаи 254 КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 3 қисм иборат мебошад.

Ҳавғонкии ҷамъиятии ҷинояти мазкур дар он ифода мегар-дад, ки дар натиҷаи содир кардани он тартиби бо қонуни маданий муқарраркардаи соҳиб шудан, нигоҳ доштан ва ба соҳибияти қаси дигар додани молу мулк вайрон карда мешавад. Ҳаракатҳои як шахсе, ки барои содир кардани чунин ҷиноят (соҳиб шудан ба молу мулке, ки онро дигар шаҳс бо роҳи ҷиноят ба даст оварда-аст ё нигоҳ доштан ё ба соҳибияти қаси дигар додани чунин молу мулк) равона карда шудааст, воқеан ба ҷинояткори дигар им-коният медиҳад, ки ў молу мулки бо роҳи ҷиноят ба даст овардаашро пинҳон кунад, нигоҳ дорад ё бо ҳар роҳ ба соҳибияти қаси дигар дихад. Чунин вазъият шароитро барои дар оянда аз та-рафи дигар ҷинояткор давом додани фаъолияти ҷинояткориаш

фароҳам меоварад. Бояд қайд кард, ки дар бисёр ҳолатҳо чинояткор ба содир кардан чиноят меравад танҳо ба он умед, ки имконияти пинҳон кардан ё ба каси дигар додани молу мулке, ки онро бо роҳи чиноятий ба даст овардааст, дорад. Файр аз он, чинояти тафсиршаванда принсиби тақсимоти неъматҳои моддири, ки дар ҷамъият чой дорад, вайрон мекунад.

Ба сифати предмети ин чиноят молу мулке баромад мекунад, ки он дар натиҷаи аз тарафи шахси дигар содир намудани чиноятҳои гуногун, ба даст дароварда шудааст. Ба сифати чунин молу мулк ҳар як ашёе, ки арзиши муайян дорад ва ин ё он талаботи инсонро қонеъ карда метавонад, баромад карда метавонанд, аз он чумла, ашёхое, ки аз гардиши маданий бароварда шудаанд, агар соҳиб шудан ба чунин ашёҳо таркиби мустакили дигар чиноятро ташкил надиҳанд.

Предмети ин чиноят танҳо он молу мулке эътироф мешавад, ки он бевосита дар натиҷаи содир кардан чинояти дигари мушаххас ба даст оварда шудааст. Бинобар ин, он молу мулке, ки аз ҳисоби маблағҳои чиноятий ба даст оварда шудаанд, предмети ин чиноятро ташкил намедиҳанд. Мисол, агар шахс телевизорро дуздида ба шахси дигар тухфа кунад ё фурӯшад, он гоҳ чунин молу мулк предмети ин чиноятро ташкил медиҳад. Вале, агар шахс аз ҳисоби пули дуздидааш аз мағоза телевизор ҳараду онро ба каси дигар тухфа намояд, он гоҳ чунин молу мулк предмети ин чиноятро ташкил намедиҳад.

Ҷавобгарӣ бо ин модда танҳо дар натиҷаи содир намудани кирдори чиноятии қаблӣ ҷой дошта метавонад, яъне:

а) аввал аз тарафи шахс чинояте содир карда мешавад, ки дар натиҷаи он ў молу мулкро ба даст меоварад (мисол, бо роҳи тасарруфи молу мулки файр, куштор ва ғ.) ва,

б) дар оянда бошад, шахси дигар, ки ба чинояткори аввала пешакӣ ваъда надодааст, чунин молу мулкро, ки бо роҳи чиноятий ба даст оварда шудааст, соҳиб мешавад, нигоҳ медорад ё ин ки онро ба соҳибияти каси дигар медиҳад (мефурӯшад, тухфа мекунад ва ғ.).

Тарафи объективии ин чиноят дар ҳаракатҳои зерини алтернативӣ ифода мегардад:

а) соҳиб шудан ба молу мулке, ки баръало бо роҳи чиноят ба даст оварда шудааст;

б) нигоҳ доштани молу мулке, ки баръало бо роҳи чиноят ба даст оварда шудааст;

в) ба соҳибияти каси дигар додани молу мулке, ки баръало бо роҳи чиноят ба даст оварда шудааст.

Соҳиб шудан маъни харидан, гирифтган бо роҳи иваз намудан, ба сифати тухфа гирифтган, ба сифати пардоҳти қарз гирифтган ва гайраро дорад. Соҳиб шудан ба молу мулке, ки баръало бо роҳи чиноят ба даст оварда шудааст, танҳо дар он ҳолате чой дорад, ки агар гирандаи чунин молу мулк ба чинояткоре, ки молу мулкро, мисол, қаблан дуздидааст ё ки бо дигар роҳ ба даст овардааст, пешакӣ дар бораи гирифтани он ваъда накарда бошад. Агар шахс ба чинояткори аввали дар бораи аз ў гирифтани чунин молу мулк пешакӣ ваъда карда бошад, он гоҳ кирдори ў ҳамчун шарикӣ дар чиноят бояд бандубаст карда шавад. Масалан, агар шахс пешакӣ ваъда диҳад, ки молу мулки тасарруфшударо аз ў мегирад - ҳамчун ёрдамчии чиноят ба ҳисоб меравад, чунки дар ин ҳолат кирдори ў бо кирдори тасарруфкунанда дар алоқаи сабабӣ мебошад.

Нигоҳ доштан – ин доро будан ба молу мулке, ки баръало бо роҳи чиноят ба даст оварда шудааст, мебошад, новобаста аз муддати дар худ доштани он, инчунин, пешкаш намудани бино ё дигар анборхонаҳо бо ҳамин мақсад.

Ба соҳибияти каси дигар додан – ин ҳар як шакли аз худ хориҷ намудан ва ба шахси сеом додани молу мулке, ки баръало бо роҳи чиноят ба даст оварда шудааст, мебошад, мисол, бо роҳи фурӯҳтан, иваз кардан, тухфа кардан, ба ҳисоби пардоҳти қарз додан ва гайра.

Баръало, ҳамчун аломати ҳатмии ин чиноят, чунин маъни дорад, ки шахс дақиқан медонад, ки чунин молу мулк бо роҳи чиноят ба даст оварда шудааст, яъне, шахс оид ба он ки, чӣ тавр чунин молу мулк ба дasti шахсе, ки аз ў вай молро соҳиб шудаистодааст, маълумоти мушаххас дорад. Агар шахсе, ки молу мулкро соҳиб мешаваду лекин намедонист, ки он аз ҷониби гунаҳгор бо роҳи чиноятӣ ба даст оварда шудааст, ў ба ҷавобгарии чиноятӣ кашида намешавад.

Аз рӯйи соҳтор таркиби ин чиноят ба таркиби расмӣ мансуб аст ва аз лаҳзаи соҳиб шудан, нигоҳ доштан ё ба соҳибияти каси дигар додани чунин молу мулк хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии чинояти мазкур дар қасди бевосита ифода мегардад, яъне, шахс аниқ медонад, ки молу мулке, ки бо роҳи чиноятӣ ба даст оварда шудааст, ба он соҳибӣ карда истодааст ё нигоҳ дошта истодааст ё онро ба соҳибияти каси дигар дода истодааст ва хоҳони содир кардани чунин кирдорҳо мебошад. Бинобар ин, чой доштани танҳо шакку шубҳа ва гумон оид ба манбаи пайдошавии чунин молу мулк, таркиби ин чиноятро ташкил намедиҳад.

Барои ба ҷавобгарии чиноятӣ кашидан шахс зарур нест, ки ў бо қадом роҳи мушаххаси чиноятӣ ба даст овардани молу мулкро

аниқ донад. Барои таркиби ин чиноят басандад аст, ки шахс дар бо-раи манбаи чиноятӣ доштани чунин молу мулк аниқ огоҳ бошад.

Субъекти ин чиноят шахси мукаллафи ба синни 16-солагӣ расида мебошад. Агар шахси мансабдор бо сӯиистифода аз ваколатҳои мансабии худ ба чунин молу мулк соҳибӣ кунад, нигоҳ дорад ё онро ба соҳибияти каси дигар диҳад, он гоҳ кирдори ўбояд бо маҷмӯи чиноятҳо бандубаст карда шавад (моддаҳои 254 ва 314 КЧ).

Дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 254 КЧ ҶТ чунин ҳолатҳои вазнинкунанда ва маҳсусан вазнинкунанда муқаррар гардидаанд:

- қисми 2:

а) тақроран;

б) ба миқдори калон;

в) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир шуда бошад.

Қисми 3: кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои яқум ё дуюми ҳамин модда, агар аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир шуда бошад.

Категорияи чинояти дар моддаи 254 КЧ ҟТ муқарраргардида: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна; қисми 3 вазнин.

### **Тасарруфи воситаи фондҳои қӯмаки хориҷӣ**

Тасарруфи воситаи фондҳои қӯмаки хориҷӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 257 КЧ ҟТ муқаррар гардида, ин модда аз 3 қисм ва эзоҳ иборат мебошад.

Гуногунхелии муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки дар соҳаҳои гунонги фаъолияти инсон пайдо мешаванд, талаб мекунанд, ки онҳо аз тарафи меъёрҳои ҳуқуқӣ, аз он ҷумла ҳуқуқии чиноятӣ, ба танзим дароварда шаванд. Сухан пеш аз ҳама дар бораи он азхудкуниҳои қӯмакҳои инсондӯстонаи (гуманитарии) хориҷӣ меравад ки ба Тоҷикистон ворид мешаванд.

Қӯмаки инсондӯстона (гуманитарӣ) – ин молу мулке, ки ройгон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳсияти субъектиҳои он дар шакли озӯқа, молҳои истеъмоли ҳалқ, техника, таҷҳизот, воситаҳои тиббӣ ва доруворӣ, дигар асбобу анҷом аз қишиварҳои хориҷӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ барои беҳбуди шароити зисту маишии аҳолӣ, инчунин пешгирий ва рафғи оқибатҳои ҳодисаҳои фавқуллоддаи дорои ҳусусияти ҳарбӣ, экологӣ, табииӣ, техногенӣ ва ғайра фиристода шудааст ва он мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тақсим мешавад.

Яке аз сабабҳои ба таркиби мустақил табдил додани тасарруфи воситай фондҳои кӯмаки хориҷӣ он мебошад, ки дар амалияи тафтишотӣ ва судӣ чунин кирдорҳо ҷиноят эътироф карда намешуданд. Чунки чунин молу мулк арзиш (нарҳ) надоштанд (ройгон пешкаш мешуданд) ва инчунин, соҳибмурли мушаххас, ки ба он зарари мушаххас расонида мешуд, маълум набуд. Файр аз он, тасарруфи кӯмакҳои хориҷӣ дар вазъияти вазнини гузариши иқтисодӣ хело паҳн шуда буданд. Ин вазъият қонунгузорро водор намуд, ки бо мақсади таъмин намудани татбиқи ягонаи қонун чунин моддаи навро ба КҶ дохил намояд.

Предмети ин ҷиноят воситай фондҳои кӯмаки хориҷӣ ба ҳисоб меравад, ки асосан дар намуди воситаҳои пулӣ (аз он ҷумла, пули нақӣ), молҳои истеъмолӣ – орд, равған, шакар, биринҷ, маҳсулотҳои нафтӣ, либосворӣ ва гайра, инчунин, маводи соҳтмонӣ, нуриҳои маъданӣ, таҷҳизотҳои тиббӣ, доруворӣ, воситаҳои нақлиёт ва гайра ифода мегарданд. Таъмин намудани аҳолии Тоҷикистон, ки қисми зиёди он ба категорияи камбизоятон дохил мешавад, дар ҷодаи Барномаи Умумиҷаҳонии Озукавории Созмони Миллали Муттаҳид, инчунин, миссияи Федератсияи Байналмилалии Салиби Сурҳ, Шӯъбаи гуманитарии Иттиҳоди Авропо ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ ба роҳ монда шудааст ва он барои бартараф намудани мӯҳтоҷӣ равона карда шудааст.

Чунин кӯмакҳои башарӣ пеш аз ҳама ба шаҳсони кӯхсаноли танҳомонда, маъюбон, оилаҳои серфарзанд ва ятимон тақсим карда мешавад. Бинобар ин, ҳавғонкии ин ҷиноят дар он ифода мегардад, ки пеш аз ҳама чунин категорияи одамон аз кӯмакҳои бегаразона маҳрум мегарданд, ки вазъияти иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакатро боз ҳам мутташаниҷтар менамояд.

Ин таркиби ҷинояти тафсиршаванд шакли мустақили тасарруфи молу мулки гайрро ташкил намедиҳад ва метавонад дар ҳар як шакл содир шавад (бо роҳи дуздӣ, азониҳудкуниӣ, исрофкорӣ, қаллобӣ, форатгарӣ, роҳзанӣ ва тамаъҷӯй). Амалияи тафтишотӣ нишон медиҳад, ки тасарруфи воситаҳои фондҳои кӯмаки хориҷӣ асосан дар шаклҳои дуздӣ ва азониҳудкуниӣ содир мешаванд.

Агар дар натиҷаи ҳунуқназарии шаҳсони мансабдор молу маҳсулоти кӯмаки хориҷӣ несту нобуд ё вайрон шавад, он гоҳ, кирдор бояд бо моддаи 322 КҶ бандубаст карда шавад.

Агар шаҳси мутасаддӣ молу маҳсулоти кӯмаки хориҷиро бо дигар маҳсулот иваз намуда, онро азҳуд намояд, он гоҳ, кирдори содиршуда бо моддаи мазкур бандубаст карда мешавад.

Ҳангоми тафриқа намудани ҷавобгарии ҷинояти аниқ муайян намудани нарҳи маблағҳои фондҳои кӯмаки хориҷӣ аҳаммияти қалон дорад. Дар ҳолати нарҳ надоштани маблағҳои фондҳои кӯмаки

хориҷӣ, арзиши он аз рӯи нарҳи бозорӣ, ки дар рӯзи содиршавии чиноят ҷой дорад, ҳисоб карда мешавад. Вале, агар чунин молу маҳсулот дар бозори доҳилӣ вучуд надошта бошад, он гоҳ, нарҳи он аз ҷониби экспертизаи молшиной муйян карда мешавад.

Чинояти мазкурро кормандони оперативӣ асосан бо воситаи гузаронидани ҷорабинии оперативӣ-чустуҷӯй дар намуди «ҳаридории озмоший» ва «ҷамъоварии намунаҳое, ки барои таҳқиқоти муқоисавӣ заруранд» муйян месозанд.

Тарафи субъективии ин чиноят дар қасди бевосита ва нияти ғаразнок ифода мегардад.

Субъекти чиноят – шахси мукаллафи ба синни 16-солагӣ расида ба ҳисоб меравад. Агар тасарруфи чунин молу мулк дар шакли азониҳудкуни ё истрофкорӣ содир карда шавад, он гоҳ ба сифати субъект шахсе баромад мекунад, ки барои нигоҳ доштан, интиқол кардан ва тақсим намудани воситаҳои қӯмакҳои хориҷӣ ваколатдор карда шуда бошад.

Дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 254 КҶ ҔТ чунин ҳолатҳои вазнинкунанда ва маҳсусан вазнинкунанда муқаррар гардидаанд:

- қисми 2:

- а) тақроран;
- б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;
- в) ба миқдори калон;
- г) бо истифодаи зӯроварӣ, ки ба ҳаёт ё саломатӣ ҳавфнок нест ё бо таҳдиди истифодаи чунин зӯроварӣ содир шуда бошад.

- қисми 3:

- а) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил;
- б) бо роҳи роҳзанӣ ё тамаҷӯйӣ;
- в) дар миқдори маҳсусан калон содиршуда бошад.

Категорияи чинояти дар моддаи 257 КҶ ҔТ муқарраргардида: қисми 1 начандон вазнин; қисмҳои 2 ва 3 вазнин.

### **§ 3. Чиноятҳо ба муқобили моликият, ки аломатҳои тасарруфро доро намебошанд**

#### **Ғайриконунӣ ҳай карда бурдани автомобил ё дигар воситаёи нақлиёт бидуни мақсади тасарруф**

Ғайриконунӣ ҳай карда бурдани автомобил ё дигар воситаёи нақлиёт бидуни мақсади тасарруф ҳамчун чиноят дар моддаи 252 КҶ ҔТ муқаррар гардида, ин модда аз 3 қисм иборат мебошад.

Предмети чинояти мазкур автомобил ва ё дигар воситаҳои нақлиёт, ба мисли трактор, мопедҳои худгард, троллейбус, мотот-

сикл ва дигар воситаҳои нақлиёти механикӣ ба ҳисоб мераванд, ки дорои муҳаррик мебошанд.

Ин чиноят аз тасарруфи автомобил ё дигар воситаҳои нақлиёт бо он фарқ меқунад, ки дар он гунахгор мақсади ройгон ва бебозгашт аз худ кардани онҳоро надорад, зоро ки ў танҳо нияти мувакқатан истифода бурдани воситаҳои нақлиётро дорад.

Тарафи объективии ин чиноят аз бурдани воситаҳои нақлиёт аз чойи исташ бо роҳи ҳай кардани онҳо иборат мебошад, ки ба воситаи ба ҳаракат даровардани муҳаррик анҷом дода мешавад. Дигар ҳаракатҳое, ки барои ҳай карда бурдани воситаҳои нақлиёти механикӣ шароит фароҳам меоваранд (мисол, тела карда ба ҷойи дигар бурдан, аз гараж баровардан) чун сӯйқасд ба ин чиноят бандубаст карда мешаванд. Ҷунки «ҳай карда бурдан» маъни онро дорад, ки воситаи нақлиёт бояд аз ҳисоби қувваи дохилии механикӣ худ ба ҳаракат дарояд.

Маҳз аз ҳамин лаҳза ин чиноят хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Масофаи ҳай карда бурдани автомобил ва ё дигар воситаҳои нақлиёт, инчунин, фосилаи вақти мувакқатан истифода бурдани онҳо, барои бандубости чиноят аҳаммият надорад. Лекин бояд қайд кард, ки чунин фосилаи вақти мувакқатан истифодабарии воситаҳои нақлиёт бояд аз мағҳуми «бебозгашт» гирифтани онҳо фарқ карда шавад. Мисол, агар шаҳс воситаи нақлиётро бо мақсади ба сарҳад рафтан ҳай карда бараду бা�ъди ба анҷом расидани нияти худ боз онро ба муҳлати номуайян дар худ нигоҳ дорад, он гоҳ чунин амалиёт яке аз далелҳои бебозгашт гирифтани онро дорад. Бинобар ин, дар чунин ҳолат кирдори содиршуда бояд бо маҷмӯи чиноятҳо, чун ҳай карда бурдани автомобил ва тасарруфи автомобил (моддаи 252 ва 244 КЧ) бандубаст карда шавад.

Ҳай карда бурдани автомобил ва дигар воситаҳои нақлиёт, ки дар оянда бо ба қисмҳо чудо кардан ва истифодай онҳо ба сифати қисмҳои эҳтиётӣ алоқаманд бошад, бояд танҳо чун тасарруфи молу мулки ғайр (мисол, чун дӯзӣ ё горатгарӣ ва ё роҳзаний) бандубаст карда шавад.

Бе иҷозат ва худсарона ҳай карда бурдани автомобил ва дигар воситаҳои нақлиёт аз ҷониби аъзои оила, инчунин, шахсе, ки ронданаи штатии чунин автомобил мебошад, таркиби ин чиноятро ташкил намедиҳад.

Агар дар ҷарайёни содиркардани ин чиноят ба автомобил ё дигар воситаҳои нақлиёт зарар расонида шавад (несту нобуд ё вайрон карда шавад), он гоҳ кирдори гунахгор бо маҷмӯи чиноятҳои бо моддаҳои 252 ва 255 КЧ ҶТ бандубаст карда шавад. Ҳамчунин, агар дар ҷарайёни ҳай кардани автомобил ё дигар воситаҳои нақлиёт гунахгор қоидаҳои ҳаракати роҳро вайрон кунад, ки ин боиси пайдо шудани оқибатҳои дар мод-

даи 212 КЧ ҖТ пешбинишуда гардида бошанд, он гох кирдори ў инчунин, бо маҷмӯи чиноятҳо бандубаст карда мешавад.

Тарафи субъективӣ – қасди бевоситаро ташкил медиҳад, яъне, гунахгор дарк менамояд, ки гайриқонунӣ, мувакқатӣ, яъне, бе мақсади тасарруф воситаи нақлиёти гайрро гирифта ҳай карда мебарад ва хоҳони он аст, ки чунин кирдорро содир намояд.

Субъекти ин чиноят шахси мукаллафи ба синни 14-сола расида ба ҳисоб меравад.

Дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 252 КЧ ҖТ чунин ҳолатҳои вазнинкунанда ва маҳсусан вазнинкунанда муқаррар гардидаанд:

- қисми 2:

а) такроран;

б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;

в) бо зӯроварӣ, ки барои ҳаёт ё саломатии ҷабрдида ҳавғонок намебошад ё бо таҳди迪 истифодаи чунин зӯроварӣ содир шудааст.

- қисми 3:

а) бо расонидани зарар ба миқдори калон;

б) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил;

в) бо истифодаи зӯроварӣ, ки барои ҳаёт ё саломатии ҷабрдида ҳавғонок аст ё бо таҳди迪 истифодаи чунин зӯроварӣ содир шудааст.

Категорияи чинояти дар моддаи 252 КЧ ҖТ муқарраргардида: қисми 1 миёна; қисмҳои 2 ва 3 вазнин.

### **Расонидани зарари молу мулкӣ бо роҳи фиреб ё сӯиистифодаи боварӣ**

Расонидани зарари молу мулкӣ бо роҳи фиреб ё сӯиистифодаи боварӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 253 КЧ ҖТ муқаррар гардида, ин модда аз 3 қисм иборат мебошад.

Тарафи объективии чинояти тафсиршаванда дар расонидани зарари молу мулкӣ ба соҳибмулк ё дорандай қонуни он бо роҳи фиреб ё сӯиистифодаи боварӣ ифода мегардад. Лекин чунин кирдор таркиби тасарруфи молу мулки гайрро дар шакли қаллобӣ (моддаи 247 КЧ) ташкил намедиҳад, ҳол он ки роҳҳои расонидани зарари молу мулкӣ дар ҳарду ҳолат ҳам ягона мебошад.

Дар фарқият аз тасарруф, аз он чумла аз қаллобӣ (моддаи 247 КЧ), дар ин чиноят аломати «гирифтани молу мулк» вучуд надорад, яъне, молу мулк миқдоран аз фонди нақдии ҷабрдида хориҷ карда намешавад, он аз ихтиёри соҳибмулк чудо карда гирифта намешавад. Дар ин ҳолат гунахгор зарари молу мулкиро ба ҷабрдида бо роҳи надодани лозимият, бо роҳи дастрас накарданни молу мулке, ки бояд ба фонди нақдии ҷабрдида доҳил шавад, мерасонад, ки инро дар ҳуқуқи чиноятӣ фоидаи аздастрафта меноманд.

Зарар ба соҳибмулк ва ё дорандай молу мулк мумкин аст бо роҳҳои гуногуни фиреб ё сӯиистифодаи боварӣ расонида шавад.

Мисол, бо роҳи саркашӣ намудан аз супоридани андоз ва дигар пардохтҳои гуногун (ғайр аз пардохти андозҳое, ки барои онҳо пешниҳоди эъломия ҳатмӣ мебошад ва ҷавобгарӣ барои он дар моддаи 293 КҶ пешбинӣ шудааст), ғайриқонунӣ ба мақсади шахсӣ истифода бурдани молу мулке, ки ба коргар бовар карда дода шудааст (мисол, ба манфиати шахсӣ истифода бурдани воситаи нақлиёти корхона, дар поезду самолётҳо бе чипта, лекин бо гирифтани мукофоти ғайриқонунӣ, қашонидани мусоғирон ва ё борҳо ва ғ.).

Тарафи субъективӣ – қасди бевоситаро ташкил медиҳад, яъне гунаҳгор дарк менамояд, ки бо роҳи фиреб ва ё сӯиистифодай боварӣ ба соҳибмулк ва ё дорандай қонуни молу мулк зарари молу мулкӣ мерасонад, ки бо ба даст овардани фоидаи ғайриқонуни муддӣ вобаста аст ва ҳоҳиши содир кардани чунин кирддорро дорад.

Субъекти ин ҷиноят шахси мукаллафи ба синни 16-сола расида ба ҳисоб меравад.

Дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 253 КҶ ҶТ чунин ҳолатҳои вазнинкунанда ва маҳсусан вазнинкунанда муқаррар гардидаанд:

- қисми 2:

- а) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;
- б) бо истифодай мақоми хизматӣ содир шуда бошад.

- қисми 3:

- а) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил;
- б) бо расонидани заарӣ ба миқдори қалон содир шуда бошад.

Категорияи ҷинояти дар моддаи 253 КҶ ҶТ муқарраргардида: қисми 1 начандон вазнин; қисмҳои 2 ва 3 миёна.

### **Қасдан несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк**

Қасдан несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк ҳамчун ҷиноят дар моддаи 255 КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм иборат мебошад.

Предмети ин ҷиноят ҳар як молу мулк шуда метавонад – чи молу мулки манқул ва чи молу мулки ғайриманқул, аз он ҷумла, он молу мулке, ки аз муомилоти мадани бароварда шудааст, ғайр аз ҳолатҳое, ки агар чунин предметҳо аломати таркиби мустақили ҷинояти дигарро ташкил надиҳанд (мисол, банди «в» қисми 2 моддаи 251 КҶ).

Тарафи объективии ҷинояти тафсиршаванда иборат аст аз:

- а) несту нобуд кардани молу мулки ғайр;
- б) вайрон кардани молу мулки ғайр.

Зери мағҳуми несту нобуд кардани молу мулк чунин кирдоҳроеро мефаҳманд, ки дар натиҷаи он молу мулк пурра ба ҳолати корношоямӣ расонида шуда, он тамоман аҳаммияти хочагӣ ва ар-

зиши иқтисодии худро гум мекунад ва аз рўйи таъйиноташ истифода бурда шудани он номумкин мегардад.

Зери мағхуми вайрон кардани молу мулк кирдорхое фаҳмида мешаванд, ки дар натиҷаи содир гардидани онҳо, молу мулк қисман корношоям гардида, бе барқарор (таъмир) кардани он, молу мулкро мувофиқи таъйиноташ истифода бурдан гайриимкон намегардад.

Қасдан несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк танҳо он вақт чиноят эътироф карда мешавад, ки агар ба соҳибмулк зарари ҷиддӣ расонида шуда бошад. Оё зарар ҷиддӣ ҳисобида мешавад ё не, аз тарафи мақомоти тафтишотӣ ё суд бо назардошти ҳолатҳои мушиҳҳаси кор баҳо дода мешавад. Барои ин бояд арзиши молу мулк, аҳаммияти он барои фаъолият ва зиндагии соҳибмулк ба назар гирифта шавад (инчунин, нигар ба тафсири моддаи 244 КЧ). Дар акси ҳол, агар дар натиҷаи содир намудани чунин кирдор, ба ҷабрдида зарари ҷиддӣ расонида нашавад, он гоҳ таркиби ин чиноят ҷой надорад.

Агар гунаҳгор нияти расонидани зарари ҷиддиро бо роҳи несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк дошта бошаду, vale бо сабабҳои аз ў вобастанабуда ин чиноятро то ба охир расонида натавонад, он гоҳ чунин кирдор бояд ҳамчун сўйқасд ба чиноят бандубаст карда шавад (қисми 3 моддаи 32 ва қисми 1 моддаи 255 КЧ).

Аз рўйи соҳтори худ ин чиноят ба таркиби моддӣ тааллуқ дорад. Бинобар ин, он дар сурате хотимаёфта ҳисоб меёбад, ки агар дар натиҷаи несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки гайр ба ҷабрдида воқеан зарари ҷиддӣ расонида шавад.

Тарафи субъективии ин чиноят чи дар қасди бевосита ва чи дар қасди бавосита ифода мегардад. Яъне, гунаҳгор ҳавфнок будани ҳаракати худро оид ба несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки гайр дарк менамояд, ногузирӣ ё имконияти фаро расидани оқибатҳои ҳавфнокро дар намуди расонидани зарари ҷиддӣ ба соҳибмулк пешбинӣ мекунад ва ҳоҳони фаро расидани онҳо мебошад ё фаро расидани чунин оқибатҳоро наҳоста, vale дидауви дониста ба чунин оқибатҳо роҳ медиҳад ё барои ба вуқӯй омадани онҳо беэътиноёна муносибат мекунад.

Ангезай ин чиноят гуногун шуда метавонад, лекин он ба бандубости чиноят таъсир намерасонад (қасос, рашиқ, ҳasad, нотавон-бинӣ, кӯшиши пинҳон намудани изҳои чиноят ва д.).

Субъекти ин чиноят шахси мукаллафи ба синни 16-солагӣ расида мебошад.

Қисми 2-юми моддаи 255 КЧ ҶТ ҳолатҳои вазнинкунандай ин чиноятро дар бар мегирад, ки он иборат аст аз несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк, агар чунин кирдор: а) бо роҳи оташ задан, таркиш ё дигар усули ҳавфи умумидошта содир шуда бошад; б) аз беэҳтиёти боиси марги инсон ё дигар оқибатҳои вазнин гардида бошад; в) зарар ба миқдори калон расонида бошад.

Несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк бо роҳи оташ задан, таркиш ё дигар усули хавфи умумидошта барои шумораи номуаяни одамон ва молу мулк хатари калон дорад.

Банди «б» қисми 2 моддаи 255 КЧ ҶТ танҳо дар он ҳолате татбиқ карда мешавад, ки агар гуноҳи шаҳс нисбат ба марги ҷабрдида дар шакли беъҳтиётий ифода гардад. Яъне, дар ин ҷиноят ду шакли гуноҳ ҷой дорад (нигар ба тафсири моддаи 30 КЧ): яке қасд нисбат ба кирдоре, ки бо несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки гайр вобастааст ва, дуюм - беъҳтиётий нисбат ба оқибати пайдошуда дар намуди марги ҷабрдида.

Зери мағхуми «дигар оқибатҳои вазнин» он оқибатҳои фаҳмида мешаванд, ки агар: аз беъҳтиётий ба ҷабрдида заҳари вазнин ва ё миёна ба саломатӣ расонида шавад; истеъмолкунандагон аз манбаҳои ҳаёттаъминкунӣ - кувваи барқ, газ, гармӣ, об - маҳрум карда шаванд; фаъолияти корхонаву ташкилотҳо ба муддати дароз боздошта шаванд ва ф.

Агар нисбат ба марг ё фаро расидани дигар оқибатҳои вазнин гуноҳи шаҳс дар шакли қасдана ифода гардида бошад, он гоҳ чунин кирдор бо маҷмӯи ҷиноятҳо, яъне, бо моддаи тафсиршаванда ва бо моддаи даҳлдор оид ба ҷиноятҳои муқобили шаҳсият бандубаст карда мешавад.

Дар ҳолати муайян намудани зарар ба миқдори калон нишондоди қисми 2 эзоҳи моддаи 244 КЧ ҶТ бояд ба назар гирифта шавад.

Субъекти ҷинояти бо қисми 2 моддаи 255 КЧ ҶТ пешбинини шуда шаҳси мукаллафи ба синни 14-солагӣ расида мебошад.

Категорияи ҷинояти дар моддаи 255 КЧ ҶТ муқарраргардида: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна.

### **Аз беъҳтиётий несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк**

Аз беъҳтиҳтий несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк ҳамчун ҷинояти дар моддаи 256 КЧ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 1 қисм иборат мебошад.

Тарафи объективии ин ҷинояти бо аломатҳои объективии қасдан несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки гайр монанд аст (моддаи 255 КЧ). Лекин, илова бар ин, ҷавобгарии ҷиноятӣ, тибқи ин модда, танҳо он вақт ба вуқӯй меояд, ки:

а) агар несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк натиҷаи муносибати беъҳтиётона бо оташ бошад, ки он бо вайрон кардани қоидаҳои маҳсуси бехатарӣ ё қоидаҳои умумизътирофшудаи эҳтиётикунӣ алоқаманданд (мисол, бозӣ кардан бо оташ, оташро ҳомӯш накарда рафтан, дар ҳолати ба анҷом расонидани кафшери электрикӣ вайрон кардани қоидаҳои бехатарӣ ва ф.);

б) агар несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк натиҷаи муносибати беъҳтиётона бо дигар манбаи хатари умумидошта бошад,

ки он инчунин, мумкин аст бо вайрон кардани қоидаҳои маҳсуси бехатарӣ ё қоидаҳои умумиэътирофшудаи эҳтиёtkунӣ алоқаманд бошанд. Ба манбаи хатари умумидошта маводи сӯзишворӣ, таҷхизоти электрикӣ, моддаҳои тарканда ва г. доҳил мешаванд (мисол, кӯшиши бо бензин оташ гиронидани отащдон, ягон воситаҳои гармидаҳандаро хомӯш накарда, аз бино рафтан ва г.);

в) агар несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк ба миқдори калон зарар расонида бошад (нигар ба қисми 2 эзоҳи моддаи 244 КЧ);

г) агар несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк ба дигар оқибатҳои вазнин оварда расонад (нигар ба банди 10 тағфири моддаи 255 КЧ);

Фаро расидани марги инсон дар натиҷаи содир намудани кирдорҳои дар боло қайдшуда ҷавобгариро танҳо бо моддаи 256 КЧ ҶТ тақозо мекунад.

Ин ҷиноят аз рӯйи соҳтори худ ба таркиби моддӣ тааллук дорад. Яъне, то оқибатҳои дар моддаи 256 КЧ ҶТ пешбинишуда ба вуқӯй наоянд, таркиби чунин ҷиноят ҷой надорад.

Тарафи субъективии ҷинояти тағсиршаванда танҳо бо гуноҳи беэҳтиёти дар намуди худбоварӣ ё бепарвой ифода мегардад.

Субъекти ин ҷиноят шаҳси мукаллафи ба синни 16-солагӣ расида мебошад.

Категорияи ҷинояти дар моддаи 256 КЧ ҶТ муқарраргардида: начандон вазнин.

## **БОБИ XXXVI ЧИНОЯТХО ДАР СОҲАИ ФАҶОЛИЯТИ ИҚТИСОДӢ**

- § 1. Тавсифи умумии чиноятхо дар соҳаи фаҷолияти иқтисодӣ**
- § 2. Чиноятхо дар соҳаи фаҷолияти соҳибкорӣ ва фаҷолиятҳои дигари иқтисодӣ**
- § 3. Чиноятхо дар соҳаи фаҷолияти пулию кредитӣ ва молиявии давлат**
- § 4. Чиноятхо дар соҳаи фаҷолияти гумрукии давлат**
- § 5. Чиноятхои дар соҳаи савдо ва хизматрасонии аҳолӣ**
- § 6. Чиноятхо мӯқобили манфиатҳои хизматии корхонаҳои тичоратӣ ва дигар ташкилотҳо**

### **§ 1. Тавсифи умумии чиноятхо дар соҳаи фаҷолияти иқтисодӣ**

Мутобики қаддами 12 Конституцияи ҶТ давлат фаҷолияти озоди иқтисодӣ ва соҳибкориро барои ҳар як шахс дар ҳудуди Тоҷикистон кафолат медиҳад. Ҳар як қас дар доираи қобилияти шаҳсӣ ва молиявӣ метавонад ба ҳамагуна фаҷолияти иқтисодӣ ва соҳибкорӣ, ки қонунгузории кишвар иҷозат додааст ва ё манъ накардааст, машгул шавад. Аммо, ин маънои онро надорад, ки соҳибкорон ҳангоми ба амал баровардани озодии иқтисодӣ аз роҳу усулҳои гайриқонунӣ истифода кунанд. Чунки аз ба амал баровардани фаҷолияти иқтисодии дар доираи қонун мӯқарраргашта аз як тараф давлат манфиатдор буда, аз тарафи дигар шаҳrvандон чун истеъмолқунандагони хизматрасонии соҳибкорон ба он ниёз доранд. Танзими муносибатҳои иқтисодӣ яке аз самтҳои муҳимми сиёсати давлат буда, онро бо роҳҳои гуногун ба амал бароварда, дар ҳолатҳои зарурӣ ҳифз менамояд. Яке аз воситаҳои ҳифзи муносибатҳои иқтисодӣ аз ҷониби давлат тавассути қонунгузории чиноятӣ ба амал бароварда мешавад. Вобаста ба ин, дар КҔ ҟТ фасли XI ба чиноятхо дар соҳаи иқтисодӣ бахшида шудааст, ки он ду боб, боби 26-чиноятхо ба мӯқоболи моликияти ва боби 27 – чиноятхо дар соҳаи фаҷолияти иқтисодиро дар бар мегирад.

Чиноятхо дар соҳаи фаҷолияти иқтисодӣ – ин маҷмӯи чиноятҳои дар боби 27 КҔ ҟТ пешбинигардида мебошанд, ки ба манфиатҳои давлат, ҷомеа ва шахсони алоҳида ҳангоми ба амал баро-

варданы фаъолияти иқтисодӣ таҷовуз мекунанд. Ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ аз ҳама боби қалонтарин дар КҔ ҔТ ба ҳисоб меравад, ки аз 38 модда иборат аст. Ҳар як моддаҳои ин боб дорои ҳусусиятҳои ба ҳуд ҳос буда, вобаста ба дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокӣ ва тарафи объективӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Аз рӯйи объекти бевосита ҳамаи ҷиноятҳо дар соҳаи иқтисодиро ба чунин гурӯҳҳо тақсим намудан мумкин аст:

1. Ҷиноятҳо дар соҳаи соҳибкорӣ ва фаъолияти дигари иқтисодӣ. Ба ин гурӯҳ ҷиноятҳои зерин доҳил мешаванд: монеъ шудан ба фаъолияти қонунии соҳибкорӣ (моддаи 258 КҔ ҔТ); соҳибкории гайриқонунӣ (моддаи 259 КҔ ҔТ); истехсол, ба даст овардан, нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл ё ба муомилот баровардани мол ва маҳсулоти тамғаношуда (моддаи 259<sup>1</sup> КҔ ҔТ); ташкили (таъсиси, азnavташ-килдиҳии) гайриқонуни шаҳси ҳукуқӣ (моддаи 260 КҔ ҔТ); истифодаи гайриқонуни хучҷатҳо барои ташкили (таъсиси, азnavташ-килдиҳии) шаҳси ҳукуқӣ (моддаи 260<sup>1</sup> КҔ ҔТ); бақайдгирии аҳди гайриқонунӣ бо замин (моддаи 261 КҔ ҔТ); қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда (моддаи 262 КҔ ҔТ); фаъолияти гайриқонуни бонкӣ (моддаи 263 КҔ ҔТ); маҷбур қардан ба бастани аҳд ё ба саркашӣ қардан аз бастани он (моддаи 267 КҔ ҔТ); ҳаракати гайриқонунӣ ҳангоми муфлишшавӣ (моддаи 269 КҔ ҔТ); муфлисии бадқасдона (моддаи 270 КҔ ҔТ); муфлисии сохта (моддаи 271 КҔ ҔТ) кирдори инҳисорӣ (монополистӣ) ва маҳдуд қардани рақобат (моддаи 273 КҔ ҔТ); барқасдона вайрон қардани қоидҳои нарҳгузорӣ, баргузории савдои оммавӣ ё тендер ё музоядаҳо (ауксион) (моддаи 274 КҔ ҔТ); истифодаи гайриқонуни воситаҳои фардиқуннонии иштирокчиёни аҳдои маданий, молҳо, корҳо ва хизматрасонӣ (моддаи 275 КҔ ҔТ); дидаву дониста додани рекламаи бардуруғ (моддаи 276 КҔ ҔТ); гайриқонунӣ ба даст овардани маълумоти дорои сирри тиҷоратӣ ё бонкӣ (моддаи 277 КҔ ҔТ); ифши сирри тиҷоратӣ ва бонкӣ (моддаи 278 КҔ ҔТ), ифши намудани иттилоот дар бораи ҷороҳои аз ҷониби мақоми ваколатдор дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, ма-благгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом (моддаи 278<sup>1</sup> КҔ ҔТ) андешидашаванда ришвадиҳӣ ба иштирокчиён ё ташкилотчиёни мусобиқаҳои касбии варзишӣ ва озмуниҳои намоиши тиҷоратӣ (моддаи 280 КҔ ҔТ).

2. Ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти пулию кредитӣ ва молиявии давлат: гайриқонунӣ гирифтани кредит (моддаи 264 КҔ ҔТ); гайриқонунӣ додани кредит (моддаи 265 КҔ ҔТ); саркашии бадқасдона аз адойи қарзи кредиторӣ (моддаи 266 КҔ ҔТ); гайриқонунӣ истифодаи бурдани маблағ (моддаи 268 КҔ ҔТ); тайёр қардан ё ба му-

омилот баровардани пул ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) (моддаи 281 КҶ ҶТ); тайёр кардан ё ба муомилот баровардани картаҳои сохтаи (қалбакии) кредитӣ ё ҳисоббаробаркунӣ ё дигар асноди пардоҳт (моддаи 282 КҶ ҶТ); сӯйистифода ҳангоми баровардани қоғазҳои қиматнок (эмиссия) (моддаи 283 КҶ ҶТ); бастани аҳди ғайриқонунӣ бо металлҳои қиматбаҳо, сангҳои қиматбаҳои табиӣ ё марворид (моддаи 284 КҶ ҶТ); вайрон кардани қоидаҳои ба давлат супоридани фулузот ва сангҳои қиматбаҳо (моддаи 285 КҶ ҶТ); муомилоти ғайриқонунӣ бо асьори хориҷӣ (моддаи 286 КҶ ҶТ); аз хориҷа барнагардонидани воситаҳо ба асьори хориҷӣ (моддаи 287 КҶ ҶТ); саркашӣ аз супоридани андоз ва (ё) пардоҳтҳо аз шахси ҳуқуқӣ (моддаи 292 КҶ ҶТ); саркашии шахси воқеӣ аз пардоҳти андозҳо ва (ё) пардоҳтҳо (моддаи 293 КҶ ҶТ).

3. Ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти гумрукии давлат: қочоқ (моддаи 289 КҶ ҶТ); ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон барнагардонидани сарватҳои бадӣ, таъриҳӣ ё бостоншиносии ҳалқҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мамлакатҳои хориҷӣ (моддаи 290 КҶ ҶТ); саркашӣ аз пардоҳтҳои гумrukӣ (моддаи 291 КҶ ҶТ).

4. Ҷиноятҳои дар соҳаи савдо ва хизматрасонии аҳолӣ: фиреби истеъмолкунандагон (моддаи 294 КҶ ҶТ).

5. Ҷиноятҳо муқобили манфиатҳои хизматии корхонаҳои тичоратӣ ва дигар ташкилотҳо: ришвадиҳии тичоратӣ (моддаи 279 КҶ ҶТ); сӯйистифодай ваколат аз ҷониби кормандони ташкилотҳои тичоратӣ ва дигар ташкилотҳо (моддаи 295 КҶ ҶТ); сӯйистифодай ваколат аз ҷониби аудиторҳо, судяҳои ҳакамӣ, ё арбитрҳои арбитражи байналмилалии тичоратӣ (моддаи 296 КҶ ҶТ); аз ҳадди ваколат гузаштани кормандони ҳадамоти муҳофизати ҳусусӣ ва детективӣ (моддаи 297 КҶ ҶТ).

Тарафи объективии ҷиноятҳои иқтисодӣ бисёр вақт дар намуди ҳаракат содир мегарданд. Масалан, соҳибкории ғайриқонунӣ (моддаи 259 КҶ), фаъолияти ғайриқонуни бонкӣ (моддаи 263 КҶ), танҳо дар намуди ҳаракат содир мегардад. Дар баробари ин боби 27 ҷиноятҳоеро пешбинӣ намудааст, ки мумкин аст дар намуди беҳаракатӣ содир гарданд. Масалан, саркашии бадқасдона аз адой қарзи кредиторӣ (моддаи 266 КҶ ҶТ), ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон барнагардонидани сарватҳои бадӣ, таъриҳӣ ё бостоншиносии ҳалқҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мамлакатҳои хориҷӣ (моддаи 290 КҶ ҶТ) ва дигар моддаҳо.

Тарафи субъективии ҷиноятҳои иқтисодӣ аз тарафи олимон баҳои якхела нағирифтааст. Як ғурӯҳи олимон ақида доранд, ки ҷиноятҳои иқтисодӣ на танҳо қасдона, балки аз беҳтиётӣ низ содир мегарданд. Ғурӯҳи дигар мулоҳизаронӣ намуда, қайд мекунанд, ки ҷиноятҳои иқтисодӣ танҳо қасдона содир мегарданд. Ҷун-

ки ин аз маҳсусияти ин гурӯҳи чиноятҳо бар меояд. Ақидаи гурӯҳи дувуми олимон ба воқеяят наздиктар аст. Барои он ки дар бисёре аз таркибҳои чиноятҳои иқтисодӣ бадқасдана содир намудани онҳо бевосита зикр шудааст. Ба файр аз ин, дар таркибҳое, ки чунин муқаррарот вучуд надорад, аз беҳҳтиётӣ содир гардиданӣ онҳо, мутобики қисми 2 моддаи 27 КҶ ҶТ, низ номумкин аст.

Субъектони чиноятҳои иқтисодӣ аз як тараф соҳибкорон ба-ромад намуда, дигар субъектоне, ки бар зидди манфиатҳои соҳибкорон тачовуз менамоянд, ба чунин сифат эътироф мегарданд. Субъекти чиноятҳои иқтисодӣ шахси ҷисмонии мукаллафи ба синни 16 расида мебошад. Аммо дар илми ҳуқуқи чиноятӣ ақидае вучуд дорад, ки барои бâъзе аз чиноятҳои иқтисодӣ ҷавобгарии чиноятӣ на аз 16 солагӣ, балки аз 18 ё 14 солагӣ фаро мерасад. Масалан, барои машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ шахс аз синни 18 солагӣ машғул шуда метавонад. Ё барои субъекти моддаи 262 КҶ ҶТ шахс бояд аз 14 солагӣ муқаррар карда шавад. Ба файр аз ин бояд шахс дорои қобилияти ҳуқуқдорӣ ва амалкунӣ бошад. Ин ақидаҳоро дастгирӣ намуда, қайд кардан зарур аст, ки барои субъекти чиноятҳои иқтисодӣ бояд дорои алломатҳои мухсус будан шарт аст. Масалан, монеъ шудан ба фаъолияти қонунии соҳибкорӣ (моддаи 258 КҶ ҶТ), бақайдигрии аҳди файриқонунӣ бо замин (моддаи 261 КҶ ҶТ), муфлисии соҳта (моддаи 270 КҶ ҶТ).

Моддаҳои боби 27 КҶ ҶТ чунин соҳта шудаанд, ки барои қӯшодани мағҳумҳои онҳо бояд ба дигар соҳаҳои ҳуқуқ муроҷиат намуд. Қисмати зиёди мағҳумҳои чиноятҳои иқтисодӣ ҳусусияти бланкетӣ доранд, ки яке аз нишонаҳои фарқкунандай ин боб аз дигар бобҳои КҶ ҶТ мебошад. Вобаста ба ин, дар амалияи тафтишотию судӣ зарур аст, ки ба Кодекси мадданий ҶТ, Кодекси андозу гумрук, Қонуни ҶТ «Дар бораи рақобат ва маҳдуд кардани инҳисорӣ дар бозорҳои мол», «Дар бораи фаъолияти бонкӣ», «Дар бораи асьор ва назорати асьор дар бозорҳои мол» ва дигар қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муроҷиат намуд.

## **§ 2. Чиноятҳо дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ ва фаъолиятҳои дигари иқтисодӣ**

### **Монеъ шудан ба фаъолияти қонунии соҳибкорӣ**

Монеъ шудан ба фаъолияти қонунии соҳибкорӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 258 КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин моддаи аз 2 қисми иборат мебошад.

Монеъ шудан ба фаъолияти қонунии соҳибкорӣ чун чиноят ба ҳимояи фаъолияти қонунии соҳибкорӣ равона карда шудааст.

Монеъ шудан ба фаъолияти ғайриқонунӣ, масалан, истехсоли маводи нашъаовар, на ин ки чун чиноят, балки фаъолияти қонунӣ эътироф мегардад.

Монеъ шудан ба фаъолияти қонунии соҳибкорӣ яке аз чиноятҳое мебошад, ки ба принсипи озодона машғул гаштан ба фаъолияти соҳибкорӣ ё фаъолияти дигари иқтисодӣ таҷовуз мекунад. Вобаста ба ин, объекти бевоситаи ин чиноят муносабатҳои ҷамъиятии таъминкунандай принсипи озодона машғул гаштан ба фаъолияти соҳибкорӣ ё фаъолияти дигари иқтисодӣ баромад мекунад. Моддаи 12 Конститутсияи ҶТ муқаррар менамояд, ки давлат фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробархуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти ҳусусиро кафолат медиҳад. Дар асоси ин меъёри конститусионӣ ҳар як шахс дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад озодона ба фаъолияти соҳибкорӣ ё фаъолияти дигари иқтисодӣ, дар шаклҳои пешбинамудаи қонунгузории кишвар машғул гардад. Барои таъмини ин меъёри конститутионӣ ҷиҳати ҳифзи манфиатҳои шахсони ба фаъолияти соҳибкорӣ ё фаъолияти дигари иқтисодӣ аз сустифодай шахсони мансабдор дар самти бақайдгирий, иҷозатномадиҳӣ, маҳдуд кардани ҳуқуқу манфиатҳои онҳо, инчунин даҳолат ба фаъолияти онҳо дар моддаи 258 КҔ ҶТ ҷавобгарии чиноятӣ пешбинӣ гардидааст.

Аз сабаби он ки моддаи 258 КҔ ҶТ ҳусусияти бланкетӣ дорад, барои дар амалияни тафтишотию судӣ дуруст татбиқ намудани он таҳлил намудани санадҳои зиёди меъёрии ҳуқуқӣ зарур аст. Ба ин гурӯҳ санадҳои зерин доҳил мешавад: Кодекси мадании ҶТ; Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфириодӣ» аз 19 майи соли 2009; Қонуни ҶТ "Дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ" аз 22-юми июни соли 2023 ва ғ.

Моддаи 258 КҔ ҶТ ба муқобили фаъолияти қонунии соҳибкории соҳибкори инфириодӣ, корхона ва ташкилотҳои тичоратӣ равона карда шудааст. Вобаста ба ин, ба сифати ҷабрдиагони ин чиноят, соҳибкори инфириодӣ, корхона ва ташкилотҳои тичоратӣ, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул гаштаанд, баромад мекунанд. Фаъолияти соҳибкорӣ ин фаъолияти мустақил ва ба тавакқали худ амалишавандай шахсони ба чунин сифат бо тартиби муқарраркардаи қонун бақайдгирифташуда мебошад, ки барои мунтазам ба даст овардани фоида аз истифодаи молу мулк, фӯруши мол, иҷрои кор ё расонидани хизмат равона карда шудааст. Ба фаъолияти соҳибкорӣ соҳибкорони инфириодӣ ва шахсони ҳуқуқӣ машғул шуда метавонанд.

Мувофиқи моддаи 24 Кодекси мадании ҶТ шаҳрвандон метавонанд аз лаҳзай бақайдгирии давлатӣ ба сифати соҳибкорони

инфиродӣ бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ машгул шаванд. Шаҳрвандоне, ки дар ҳайати хочагии дехқонӣ фаъолияти соҳибкориро анҷом медиҳанд, аз бақайдгирии давлатӣ озод мебошанд. Шахсони ҳуқуқӣ бошад, мутобики моддаи 50 Кодекси мадании ҶТ, ба фаъолияти соҳибкорӣ ташкилотҳои тичоратӣ машгул мегарданд. Ташкилотҳои тичоратӣ - шахси ҳуқуқие буда метавонанд, ки ба даст овардани фоидаро мақсади асосии фаъолияти худ қарор додаанд. Шахси ҳуқуқие, ки ташкилотҳои тичоратӣ мебошанд, метавонанд дар шакли ширкату ҷамъиятҳои хочагӣ, кооперативҳои тичоратӣ ва корхонаҳои воҳиди давлатӣ таъсис дода шаванд.

Қобилияти ҳуқуқдории шахси ҳуқуқӣ аз лаҳзаи таъсиси он ба миён омада, дар лаҳзаи ба охир расидани он қатъ мегардад. Ҳуқуқи шахси ҳуқуқӣ ҷиҳати татбиқи фаъолияте, ки барои машгул шудан ба он гирифтани иҷозатнома (литсензия) зарур аст, агар дар қонунҳо тартиби дигаре муқаррар нашуда бошад, аз лаҳзаи гирифтани чунин иҷозатнома (литсензия) ё дар муҳлати дар он зикргардида ба миён омада, бо гузаштани муҳлати амали он қатъ мегардад.

Бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ – ин амали мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар ҳусуси ба расмият даровардани воқеяти ҳуқуқии таъсисёйӣ, аз навшашкилдӣӣ ва барҳамдии шахсони ҳуқуқӣ, шахсони воқеӣ ба сифати соҳибкорони инфиродӣ ва қатъ намудани фаъолияти онҳо, таъсисёйӣ ва қатъ намудани фаъолияти филиалҳо ва намояндағиҳои шахсони ҳуқуқии хориҷӣ, инчунин ворид намудани маълумот дар бораи онҳо ба Фехристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ мебошад.

Тарафи объективии ҷинояти монеъ шудан ба фаъолияти қонуни соҳибкорӣ мутобики моддаи 258 КҔ ҔТ дар кирдорҳои зерин ифода мегардад:

1. Радди гайриқонунии бақайдгирии соҳибкории инфиродӣ ё корхона ё корхонаи тичоратӣ;
2. Саркашӣ аз бақайдгирии соҳибкории инфиродӣ ё корхона ё корхонаи тичоратӣ;
3. Радди гайриқонунии додани иҷозати маҳсус (литсензия) барои татбиқи фаъолияти муайян ё саркашӣ аз додани чунин иҷозатнома;
4. Файриқонунӣ маҳдуд соҳтани ҳуқуқ ва манфиатҳои соҳибкории инфиродӣ ё корхона ё корхонаи тичоратӣ;

5. Даҳолати гайриқонунӣ ба фаъолияти соҳибкории инфиродӣ ё корхона ё корхонаи тиҷоратӣ, ки аз ҷониби шаҳси мансабдор бо сӯистифодаи мақоми хизматӣ содир шудааст.

Радди гайриқонунии бақайдигирӣ соҳибкории инфиродӣ ё корхона ё корхонаи тиҷоратӣ ин кирдори ҷиноятие мебошад, ки ба тартиби умумии бақайдигирӣ фаъолияти соҳибкорӣ таҷовуз мекунад.

Барои амалӣ гардонидани бақайдигирӣ давлатии шаҳси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ ба мақомоти анҷомдихандай бақайдигирӣ давлатӣ ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:

1) ариза барои бақайдигирӣ давлатии шаҳси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ аз рӯйи шакли тасдиқнамудаи мақомоти анҷомдихандай бақайдигирӣ давлатӣ. Дар ариза маълумоти зерин нишон дода мешавад:

а) ному нараби шаҳси воқеӣ;

б) сурогаи ҷойи истиқомати доимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (сурогае, ки дар он ҷой шаҳси воқеӣ ба қайд гирифта шудааст), сурогаи ҷойи истиқомати муваққатӣ ва маҳалли анҷомдихии фаъолияти соҳибкори инфиродӣ, маълумот барои тамос бо шаҳси воқеӣ;

в) рақами мушаххаси андозсупорандай (РМА) шаҳси воқеӣ;

г) намуди (намудҳои) асосии фаъолияти соҳибкории инфиродӣ, ки шаҳси воқеӣ ҳоҳиши анҷом додани онро (онҳоро) дорад;

д) санаи пешниҳод гардидан ариза ва имзои аризадиҳанда.

2) нусхай ҳуҷҷате, ки шаҳсияти шаҳси воқеиро тасдиқ мекунад, инчунин ду расми андозаи 4x6;

3) нусхай шаҳҳодатномаи (сертификати) ҳуқуқи истифодабарии замин ё нусхай қарор дар бораи чудо намудани қитъаи замин дар ҳолати бақайдигирӣ ҳоҷагии дехқонии (фермерии) фардӣ ё оилавӣ, рӯйхати аъзои ҳоҷагии дехқонӣ (фермерӣ), рақами мушаххаси андозсупорандай барои ҳар яки онҳо;

4) нусхай ҳуҷҷате, ки дар асоси он ба шаҳси воқеии хориҷӣ сӯкунат ва амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шудааст (раводид, варакаи бақайдигирӣ, иҷозатномаи иқомат;

5) Расиди (квитансия) пардоҳти бочи давлатӣ, ва (ё) расиди пешпардоҳти маблағи Патент барои ҳуқуқи амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкории инфиродӣ барои шумораи муайянӣ мөҳ (муҳлати амали Патент) – барои шаҳсоне, ки ҳоҳиши гирифтани Патент барои ҳуқуқи амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкории инфиродиро доранд.

Мутобики моддаи 21 Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдигирӣ давлатии шаҳси ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» бақайдигирии

давлатии шахси воқеиро ба сифати сохибкори инфиродӣ мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ дар муддати се рӯзи корӣ аз рӯзи пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои зикргардида амалӣ мегардонад. Бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати сохибкори инфиродӣ ҳангоми гирифтани шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии ў ба сифати сохибкори инфиродӣ ё ҳангоми гирифтани Патент барои ҳуқуқи амалӣ намудани фаъолияти сохибкорӣ дар маҳалли анҷомдиҳии фаъолияти сохибкории чунин шахс амалӣ мешавад.

Барои амалигардонии бақайдгирии давлатии таъсисёбии шахси ҳуқуқӣ ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:

1) ариза барои бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ аз рӯйи шакли тасдиқнамудаи мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ. Дар ариза маълумоти зерин нишон дода мешавад:

а) шакли ташкилию ҳуқуқии шахси ҳуқуқӣ;

б) номи пурраи (дар ҳолати мавҷуд будан, инчунин номи қӯтоҳи) фирмавии шахси ҳуқуқӣ бо забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

в) маҳалли чойгиршавӣ (сурогаи) шахси ҳуқуқӣ;

г) тарзи ташкилёбии шахси ҳуқуқӣ (таъсисёбӣ ё азнаташкилдӣ);

д) маълумот дар бораи муассис (муассисон) ва роҳбари шахси ҳуқуқӣ (номи фирмавии шахси ҳуқуқӣ, нараб, ном ва номи падари шахси воқеӣ, маҳалли чойгиршавии шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ, маълумот барои тамос);

е) намуди (намудҳои) асосии фаъолияте, ки шахси ҳуқуқӣ нијати анҷом додани онро (онҳоро) дорад;

ж) санаи пешниҳод гардидан ариза ва имзои аризадиҳанда.

2) қарори муассис (протоколи маҷлиси муассисон) дар бораи таъсисдиҳии шахси ҳуқуқӣ. Қарор дар бораи таъсисдиҳии шахси ҳуқуқӣ аз ҷониби муассис (муассисон)-и шахси ҳуқуқӣ имзо карда мешавад;

3) нусхай ҳуҷҷати тасдиқунандаи шахсияти роҳбари мақомоти иҷроияи шахси ҳуқуқии таъсисёбанда дар сурати аз ҷониби роҳбари мақомоти иҷроияи шахси ҳуқуқии таъсисёбанда пешниҳод гардидан ҳуҷҷат ё нусхай ҳуҷҷати тасдиқунандаи шахсият ва ваколатнома ба номи шахси ваколатдор дар сурати аз ҷониби шахси ваколатдори муассисон пешниҳод гардидан ҳуҷҷатҳо барои бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ;

4) нусхай ҳуҷҷати тасдиқунандаи шахсияти ҳар як муассиси (шахси воқеии) шахси ҳуқуқии таъсисёбанда ва маълумотномаи

мақомоти андоз нисбат ба муассис - шахси хукуқӣ доир ба надоштани қарзи андоз;

5) дар ҳолати таъсис додани шахси хукуқӣ дар ҳудуди минтақаи озоди иқтисодӣ маълумотномаи маъмурияти минтақаи озоди иқтисодӣ;

6) иқтибоси ҳуччат дар бораи бақайдгирии давлатии шахси хукуқӣ ё нусха аз феҳристи шахсони хукуқии давлати хориҷӣ (ё дигар ҳуччати аз рӯйи кувваи хукуқиаш ба он баробар, ки мақоми шахси хукуқии хориҷиро исбот менамояд), дар сурате, ки агар муассис шахси хукуқии хориҷӣ бошад;

7) хulosai мақомоти даҳлдор дар мавриди бақайдгирии воситаҳои аҳбори омма;

8) пардохтномаи (квитансия) бочи давлатӣ.

Ҳуччатҳои иловагии пешниҳодшаванд баҳрои бақайдгирии давлатии шахси хукуқии бо роҳи азnavташкилдиҳӣ таъсисёфта инҳо мебошанд:

1) қарори мақомоти ваколатдори шахси хукуқӣ дар бораи азnavташкилдиҳӣ бо ҳатман нишон додани шакли азnavташкилдиҳӣ;

2) санади (акти) супурдан ё баланси тақсимот вобаста аз шакли азnavташкилдиҳии шахси хукуқӣ.

3) хulosai мақомоти давлатии зиддиинҳисорӣ дар ҳолатҳои пешбининамудаи қисми якуми моддаи 15 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рақобат ва маҳдудкунии фаъолияти инхисорӣ дар бозорҳои мол».

Бақайдгирии давлатии таъсисёбии шахси хукуқиро бошад мақомоти анҷомдиҳандай бақайдгирии давлатӣ дар маҳалли чойгиршавии (сурогаи) шахси хукуқӣ дар муддати то панҷ рӯзи корӣ аз лаҳзай пешниҳод намудани ҳуччатҳое, ки номгӯйи онҳоро моддаи 11 Қонуни мазкур пешбинӣ намудааст, бо додани ҳуччати тасдиқунандаи бақайдгирии давлатии шахси хукуқӣ дар ҳуди ҳамин муддат амалӣ мегардонад.

Бақайдгирии давлатӣ дар асоси пурра пешниҳод намудани ҳуччатҳое, ки зикр карда шуд, анҷом дода мешавад. Талаб намудани ҳуччатҳои иловагӣ аз ҷониби мақомоти анҷомдиҳандай бақайдгирии давлатӣ манъ аст. Баҳрои бақайдгирии давлатӣ аризадиҳанда ҳуччатҳоро шахсан пешниҳод менамояд. Ба аризадиҳанда оид ба гирифтани ҳуччатҳо бо нишон додани номгӯй ва санаи қабули онҳо аз ҷониби мақомоти анҷомдиҳандай бақайдгирии давлатӣ забонҳат дода мешавад.

Мутобики моддаи 34 Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахси хукуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» мақомоти анҷомдиҳандай бақайдгирии давлатӣ хукуқ дорад дар ҳолатҳои зе-

рин бақайдирии давлатии сохибкории инфириодӣ ва шахси хукукиро рад намояд:

1) агар хүччатҳои бо мақсади бақайдирии давлатӣ пешниҳодгардида ба талаботи муқаррарнамудаи Қонуни мазкур мувофиқат накунанд;

2) агар номи шахси хукуқӣ ба талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат накунад;

3) агар бо ҳуди ҳамон ном дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон шахси хукуқии дигар ба қайд гирифта шуда бошад.

4) агар муассиси шахси хукуқии таъсисёбанда аз ҳисоби андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ аз буҷет қарздор бошад;

5) агар шахси хукуқӣ - муассиси шахси хукуқии таъсисёбанда дар марҳилаи барҳамдихӣ қарор дошта бошад;

6) ҳангоми чой доштани баҳси судӣ байни муассисони шахси хукуқӣ - тибқи муроҷиати ҳаттии онҳо.

Асосҳои зикршуда қатъӣ буда, дар дигар ҳолатҳо рад намудани бақайдирии давлатии шахси хукуқӣ ё сохибкорони инфириодӣ гайриқонунӣ мебошад.

Дар амалияи тағтишотию судӣ ҳолатҳои зерини гайриқонунии рад намудани бақайдирӣ мавҷуд аст:

1) радди гайриқонунӣ аз рӯйи муносибатҳои шахсӣ;

2) радди гайриқонунӣ бинобар набудани бা�ъзе хүччатҳо, дар сурате, ки қонунгузорӣ мавҷуд будани онҳоро талаб намекунад;

3) радди гайриқонунӣ бинобар шахсан пешниҳод накардани хүччатҳо аз ҷониби сохибкори инфириодӣ ё муассиси шахси хукуқӣ.

Саркашӣ аз бақайдирии сохибкории инфириодӣ ё корхона ё корхонаи тиҷоратӣ - дар кирдори (ҳаракат ё беҳаракати)-и шахси мансабдор ифода мегардад. Ин маъни онро дорад, ки шахси мансабдори даҳлдор вазифаҳои ҳудро оид ба бақайдирии сохибкорони инфириодӣ ва корхонаҳо дар муҳлати муқаррарнамудаи қонун, бе асосҳои узурнок, новобаста аз он, ки аз ҷониби ҷабрдида асос ва тартиби оғоз намудани фаъолияти ҳуд, риоя карда шудааст иҷро намекунад. Масалан, саркашии шахси мансабдор аз қабули хүччатҳои бақайдирии фаъолияти сохибкорӣ дар ҳолати пурра будани онҳо, бо баҳонаи камбуҷӣ доштани онҳо ё номувоғиқ будани хүччатҳо ба шакли муқарраршуда ё серкор будани шахси мансабдор ё мунтазам талаб намудани хүччатҳои иловагӣ ва ф.

Радди гайриқонунии додани иҷозати маҳсус (литсензия) барои татбиқи фаъолияти муайян ё саркашӣ аз додани чунин иҷозатнома – кирдоре мебошад, ки ба вайрон намудани қонунгузорӣ оид ба иҷозатномадихӣ ҷиҳати ба амал баровардани фаъолияти сохибкорӣ равона карда шудааст. Мувоғиқи моддаи 4 Қонуни ҶТ "Дар

бораи низоми иҷозатдиҳӣ" аз 22-юми июни соли 2023 меъёрҳои му-  
айянкуни намудҳои фаъолият ва ё амалҳо, инчунин мол, кор ва  
хизматрасоние, ки гирифтани ҳуҷатҳои хусусияти иҷозатдиҳидо-  
штаро талаб менамоянд, намудҳои фаъолият ва ё амалҳоеро дар  
бар мегиранд, ки ба таваккал асос ёфта, амалисозии онҳо метаво-  
над ба ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шаҳс, мухити зист, мудофиа ва  
амнияти давлат, мероси таърихи фарҳангӣ зарар расонад ва тан-  
зими онҳо, ба ғайр аз низоми иҷозатдиҳӣ, бо роҳҳои дигар имкон-  
нозазир аст.

Иҷозатнома (литсензия) – иҷозати маҳсусе, ки барои амалӣ  
намудани фаъолияти мушаххас бо риояи ҳатмии шарту талаботи  
иҷозатномадиҳӣ онро мақомоти иҷозатномадиҳандა ба шаҳси  
ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ додааст. Намуди фаъолияти иҷозат-  
номадодашаванд (литсензияшаванд) бошад, фаъолиятест, ки ба-  
рои амалӣ намудани он дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд  
иҷозатнома гирифта шавад. Иҷозатномадиҳӣ (литсензиякунонӣ) –  
ҷорабиниҳоест, ки ба иҷозатномадиҳӣ, аз нав ба расмиятдарории  
ҳуҷатҳо, ки мавҷудияти иҷозатномаро тасдиқ мекунанд, боздо-  
штан ва барқарор намудани амали иҷозатнома, бекор кардан он  
ва ба назорати мақомоти иҷозатномадиҳандა оид ба аз тарафи  
иҷозатномадор риояи шарту талаботи иҷозатномадиҳӣ ҳангоми ба  
амал баровардани намудҳои фаъолияти иҷозатномадодашаванд  
вобаста мебошад.

Довталаби иҷозатнома барои гирифтани иҷозатнома ба  
мақомоти иҷозатномадиҳандა ҳуҷатҳои зеринро пешниҳод мена-  
мояд:

- ариза дар бораи додани иҷозатнома барои намуди фаъоли-  
яти иҷозатномадодашаванд, ки дар он маълумоти зерин нишон  
дода мешаванд;

а) барои шаҳси ҳуқуқӣ – ном ва шакли ташкилию ҳуқуқии  
корхона, суроғаи ҳуқуқӣ, рақами суратҳисоб ва шӯъбаи бонк;

б) барои соҳибкори инфиродӣ – ному насаб, ҷойи истиқомат,  
шиноснома, рақам ва таърихи гирифтани он;

- намуди фаъолияти иҷозатномадодашаванд, ки соҳибкори  
инфиродӣ ва шаҳси ҳуқуқӣ мақсади анҷом додани онро дорад ва  
муҳлате, ки дар давоми он чунин намуди фаъолият анҷом дода мешавад;

- барои шаҳси ҳуқуқӣ – нусҳаи ҳуҷатҳои таъсисотӣ ва нусҳаи  
шаҳодатномаи қайди давлатии довталаби иҷозатнома ба сифати  
шаҳси ҳуқуқӣ;

-нусҳаи ҳуҷатате, ки бақайдгирии давлатии довталаби иҷозат-  
номаро тасдиқ мекунад;

- хүччате, ки пардохти ҳаққи ичозатномаро баррасӣ шудани аризай довталаби ичозатнома тасдиқ мекунанд;

- нусхай хүччат дар бораи аз тарафи мақомоти андоз ба довталаби ичозатнома додани рақами мушаххаси андозсупоранда. Ба ғайр аз хүччатҳои мазкур дар низомнома дар бораи хусусиятҳои ичозатномадиҳӣ ба баязе намудҳои фаъолият пешниҳод гардидан ҳүччатҳои дигаре, ки ба шарту талаботи ичозатномадиҳӣ мувофиқ будани довталаби ичозатномаро тасдиқ мекунанд, пешбинӣ шуда метавонанд. Аз довталаби ичозатнома пешниҳоди хүччатҳоеро, ки дар Қонуни мазкур ва Низомнома дар бораи хусусиятҳои ичозатномадиҳӣ ба баязе намудҳои фаъолият пешбинӣ нашудаанд, талаб кардан мумкин нест.

Мутобики моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ичозатномадиҳӣ ба баязе намудҳои фаъолият” мақоми ичозатномадиҳанда қарор дар бораи додан ё надодани ичозатномаро дар муҳлати на зиёда аз сӣ рӯзи расидани аризай довталаби ичозатнома бо тамоми хүччатҳои лозима қабул мекунанд. Қарори мазкур бо фармони мақоми ичозатномадиҳанда ба расмият дароварда мешавад. Аммо асосҳои надодани ичозатнома чунин ҳолатҳо мебошанд:

- агар ҳүччатҳои пешниҳодкардаи довталаби ичозатнома дорои маълумоти нодуруст ё ғалат бошад;

- агар довталаби ичозатнома, объектҳои ба ў тааллук дошта ё аз тарафи ў истифодашаванда ба шарту талаботи ичозатномадиҳӣ номувофиқ бошанд;

- агар вобаста ба намуди пешбiniшудai фаъолият аз тарафи мақомоти даҳлдор ҷиҳати мутобикиҷати шароити фаъолият ва талаботи ба онҳо пешбiniшаванда хулосаи манғӣ дода шуда бошад.

Радди ғайриқонуни додани ичозати маҳсус (литсензия) барои татбиқи фаъолияти муайян дар беасосҳои зикршуда рад намудани додани ичозатнома бо баҳонаи пешниҳод кардани ҳүччатҳои но-пурра; рад намудан дар асоси хулосаи қалбакӣ ва ғ.

Саркашӣ намудан аз додани ичозатнома дар ҳолате чой дорад, ки шаҳси мансабдор бе асосҳои қонуни ҳүччатҳоро барои додани ичозатнома қабул намекунад ё аз қабули ҳүччатҳо саркашӣ накарда, иловатан ҳүччатҳои дигари дар қонунгузорӣ пешбiniнагардида талаб мекунад ва ғ.

Шакли сеюми тарафи объективии моддаи 258 КҔ ҔТ- ин ғайриқонуни маҳдуд соҳтани ҳукуқ ва манфиатҳои соҳибкории инфириодӣ ё корхона ё корхонаи тичоратӣ мебошад. Барои муайн намудани ин тарзи монеъ шудан ба фаъолияти қонуни соҳибкорӣ зарур аст, ки мағҳумҳои соҳибкори инфириодӣ, корхона ва корхонаҳои тичоратиро кушоем.

Соҳибкори инфириодӣ – шахси воқеӣ (шахрванди Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шаҳсони бетабаа) мебошанд, ки бе таъсиси шаҳси ҳукуқӣ, аз номи худ, таҳти тавакkal ва масъулияти молу мулкӣ худ ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул мешавад.

Корхона ташкилотҳои зайлे ба ҳисоб мераванд, ки фаъолияти соҳибкориро анҷом медиҳанд ё барои чунин фаъолият таъсис шудаанд:

а) шаҳсони ҳукуқӣ, воҳидҳои маҳсуси таъсисдодаи онҳо, ки мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил шуда, дорои баланс (тавозун) ё сметай мустақил мебошанд;

б) корпоратсияҳо, ширкатҳо, фирмаҳо ва дигар соҳторҳои шабехӣ онҳо, ки мутобики қонунгузории давлатҳои хориҷӣ ташкил шудаанд.

Ташкилотҳои тиҷоратӣ шаҳсони ҳукуқие ба ҳисоб мераванд, ки мақсади гирифтани фоида ё даромад доранд ва фоида ва даромади гирифтаашонро (ҳангоми гирифтан) байни иштирокчиён (муассисон), тақсим меқунанд<sup>76</sup>. Аммо ин шаклҳои ташкилий-ҳукуқӣ ба қонунгузории маданий мутобикат намекунад, зоро мутобики Кодекси мадании ҶТ натанҳо корхона, ташкилоти тиҷоратӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул мегарданд, балки дигар шаклҳои ташкилию ҳукуқӣ – ҷамъиятҳои саҳҳомӣ, ширкату муассисаҳо низ ба ин ғурӯҳ доҳил мегардад. Агар моддаи 258 КҔ ҶТ тафсирӣ низомнок намоем, пас монеъ шудан ба фаъолияти қонунии ғайр аз соҳибкори инфириодӣ, корхона ва ташкилоти тиҷоратӣ иҷозат дода мешавад. Ин ҳолат ба мантиқи мақсади қонунгузории ҷиноятӣ дар самти ҳимояи фаъолияти соҳибкорӣ мутобикат намекунад. Барои ин зарур аст, ки бо дарназардошти талаботи қонунгузории маданий моддаи 258 КҔ аз нав мавриди таҷдиidi назар қарор дода шавад.

Таркиби ҷиноятӣ дар қисми 1 моддаи 258 КҔ ҶТ пешбинигардида расмӣ буда, аз лаҳзай содир кардани яке аз кирдорҳои дар диспозитсияи қисми 1 муқарраршуда хотимаёфта дониста мешавад.

Субъекти моддаи 258 КҔ шаҳси воқеии мукаллафе шуда метавонад, ки бо суистифода аз мақоми хизматиаш ба фаъолияти қонунии соҳибкорӣ монеъ мешавад. Ба сифати субъекти ҷиноятӣ монеъ шудан ба фаъолияти қонунии соҳибкорӣ на ҳар як шаҳс, балки он категорияи шаҳсоне баромад меқунанд, ки соҳиби ваколатҳои маҳсус оид ба бақайдгирии фаъолияти соҳибкорони инфириодӣ ва кор-

<sup>76</sup> Тафсир ба моддаҳои алоҳидай Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Зерни таҳрири Қаҳҳоров А.А. Душанбе, 2011. С. 457.

хонаҳо, додани иҷозатнома (литсензия), амалӣ гардонидани функцияҳои контролию назоратӣ, қабули қарорҳое, ки бо анҷом додани фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманданд, ба танзим медаронд, мебошанд<sup>77</sup>. Вобаста ба ин субъектони ҷиноят монеъ шудан ба фаъолияти қонунии соҳибкориро чунин тақсимбандӣ кардан мумкин аст:

1. Субъекти радди гайриқонунӣ бақайдигири ё саркашӣ аз бақайдигирӣ соҳибкори инфиродӣ, корхона ё корхонаи тиҷоратӣ шаҳси мансабдори мақомоти давлатие шуда метавонад, ки ҳуқуқи бақайдигирӣ фаъолияти соҳибкориро дорад;

2. Субъекти радди гайриқонунӣ аз додани иҷозатномаи маҳсус (литсензия) ё саркашӣ аз додани чунин иҷозатномаи ҷиҳати татбиқи фаъолияти соҳибкорӣ шаҳсони мансабдори мақоми давлатие шуда метавонанд, ки ҳуқуқи додани иҷозатномаро доранд;

3. Субъекти гайриқонунӣ маҳдуд соҳтани ҳуқуқ ва манфиатҳои соҳибкории инфиродӣ ё корхона ё корхонаи тиҷоратӣ ё даҳолати гайриқонунӣ ба фаъолияти онҳо метавонад шаҳсони мансабдори мақоми нозироти анҷоз, ҳадамоти зиддиинҳисорӣ, назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бар зидди коррупсия, мақомоти маҳалии ҳокимияти давлатӣ баромад намоянд.

Нишонаи ҳатмии ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидани шаҳси мансабдор бо моддаи 258 КҶ ҔТ ин суюистифодаи мақоми хизматӣ ҳангоми монеъ шудан ба фаъолияти қонунии соҳибкорӣ мебошад. Суюистифодаи мақоми хизматӣ дар он ифода мегардад, ки шаҳси мансабдор ҳаракатҳоеро, ки ба ваколати ў доҳил мешаванд, гайриқонунӣ суюистифода намуда, онҳоро бо манфиатҳои хизматӣ ё давлатӣ асоснок намуда, аз мақоми хизматии ҳуд истифода бурда, имтиёзҳои мавҷӯдаро маҳрум менамояд, литсензияро қатъ менамояд ё ба дигар оқибатҳои ногуори ҳуқуқӣ меоварад.

Тарафи субъективии ҷиноят монеъ шудан ба фаъолияти қонунии соҳибкорӣ бо қасди бевосита содир мешавад. Гунахгор дарк мекунад, ки кирдори ў ба манфиатҳои субъектони фаъолияти соҳибкорӣ таҷовуз мекунанд ва ҳоҷони фаро расидани оқибати он мебошад. Ангеза ва мақсад чун аломати ҳатмии ин ҷиноят баромад карда наметавонанд. Дар сурати монеъ шудан ба фаъолияти қонунии соҳибкорӣ бо мақсади гирифтани пора, кирдори шаҳси мансабдор бо ду модда-258 ва 319 КҶ ҔТ барои содир намудани маҷмӯи ҷиноят ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида мешавад.

Ба сифати ҳолатҳои вазнинкунанда содир намудани ҷиноят бо риоя накардани қарори эътибори қонунӣ пайдокардаи суд ва

<sup>77</sup> Тафсир ба моддаҳои алоҳидаи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Зерни таҳрири Қаҳҳоров А.А. Душанбе, 2011. С. 457.

микдори калон зарар расонидан дар қисми 2 моддаи 258 КЧ мукаррар карда шудааст.

Содир намудани чинояти монеъ шудан ба фаъолияти қонуни соҳибкорӣ дар сурати мавҷуд будани қарори эътибори қонунӣ пайдокардаи суд маънои дафъаи дуюм содир намудани чиноятро дорад. Аломати ҳатмӣ барои бо банди “а” қисми 2 моддаи 258 КЧ ҶТ ба ҷавобгарии чинояти қашидан зарур аст, ки ҷабрдида ба мақомоти судӣ муроҷиат карда бошад ва дар навбати худ мақомоти судӣ бо санади худ кирдкорҳои шахси мансабдорро ҷиҳати монеъ шудан ба фаъолияти соҳибкории гайриқонунӣ эътироф намуда бошад.

Таркиби чинояти монеъ шудан ба фаъолияти қонуни соҳибкорӣ бо риоя накардани қарори эътибори қонунӣ пайдокардаи суд (банди “а” қисми 2 моддаи 258 КЧ ҶТ) бо таркиби чинояти иҷро накардани ҳукми суд, ҳалномаи суд ё санади дигари суд (моддаи 363 КЧ) дар рақобати меъёри қарор дорад ва чинояти аввал нисбати чинояти охирин чун меъёри маҳсус баромад мекунад. Мутобики қисми 4 моддаи 20 КЧ ҶТ агар чиноят аз ҷониби меъёроҳои умумӣ ва маҳсус пешбинӣ шуда бошад, он гоҳ маҷмӯи чиноят ҷой надорад ва ҷавобгарии чинояти дар асоси меъёри маҳсус ба миён меояд.

Дигар ҳолати вазнинкунанда мутобики қисми 2 моддаи 258 КЧ ҶТ ин содир намудани чинояти монеъ шудан ба фаъолияти қонуни соҳибкорӣ бо расонидани зарар ба микдори калон мебошад. Қонунгузор микдори зарари калонро дар эзоҳи моддаи 260 КЧ ҶТ пешбинӣ кардааст ва он вобаста ба ҷабрдиагони ин чиноят фарқ мекунад. Мутобики қисми 1 эзоҳи моддаи 260 КЧ ҶТ агар зарар ба манфиатҳои соҳибкори инфиродӣ ё шахси ҳуқуқӣ расонида шавад, ба микдори калон онгоҳ ҳисобида мешавад, ки агар андозаи он аз як ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд бошад. Зарари калон ба манфиати шаҳрвандон мутобики қисми 3 эзоҳи моддаи 260 зараре ҳисобида мешавад, ки андозаи он аз панҷсад нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд бошад.

Категорияи чинояти дар моддаи 258 КЧ ҶТ мукарраргардида: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна.

### **Соҳибкории гайриқонунӣ**

Соҳибкории гайриқонунӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 259 КЧ ҶТ мукаррар гардида, ин модда аз 2 қисм иборат мебошад: татбиқи фаъолияти соҳибкорӣ бидуни бақайдгирий ё бидуни иҷозатномаи маҳсус (литсензия) дар ҳолатҳое, ки чунин иҷозат (литсензия) ҳатмӣ мебошад ё бо вайрон кардани шартҳои литсен-

зиякунонӣ ва (ё) бо роҳи истифода бурдани шахсони дигар, инчунин машғул шудан ба намудҳои манъшудаи фаъолияти соҳибкорӣ, ки бо ба даст овардани даромад ба миқдори калон ё расонидани зарар ба миқдори калон ба манфиати шаҳрвандон, ташкилотҳои тичоратӣ ё гайритичоратӣ ё ба давлат содир шудааст.

Чавобгарии чиноятӣ бо моддаи 259 КҶ ҔТ танҳо дар сурате фаро мерасад, ки агар предмети онро фаъолияте ташкил намояд, ки чун соҳибкорӣ ба қайд гирифтани он қонунан имконпазир бошад. Дар сурати машғул шудани шаҳс ба фаъолиятҳое ки онҳо манъ карда шудаанд, ҷавобгарӣ танҳо барои содир намудани фаъолиятҳои манъшуда фаро мерасад. Масалан, ҳариду фӯруши одамон, гайриқонунӣ сохтани силоҳ, гайриқонунӣ истехсоли воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психиотропӣ ва гайра.

Тарафи объективии соҳибкории гайриқонунӣ дар ба амал баровардани фаъолияти мустақил ва ба таваккали худ амалишаванди шахсони ба чунин сифат бо тартиби муқарраркардаи қонун бақайдгирифташудае мебошад, ки барои мунтазам ба даст овардани фоида аз истифодаи молу мулк, фӯруши мол, иҷрои кор ё расонидани хизмат равона карда шудааст. Мутобики қисми 1 моддаи 258 КҶ ҔТ шаклҳои зерини соҳибкории гайриқонунӣ чиноят шуморида мешавад:

1. Татбиқи фаъолияти соҳибкорӣ бидуни бақайдгириӣ;
2. Ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ бе иҷозатномаи маҳсус (литсензия) дар сурате, ки чунин иҷозат ҳатмӣ мебошад;
3. Татбиқ кардани фаъолияти соҳибкорӣ бо вайрон кардани литсензиякунонӣ;
4. Машғул шудан ба намудҳои манъшудаи фаъолияти соҳибкорӣ.

Барои бо қисми 1 моддаи 259 КҶ ҔТ ҷавобгар намудан зарур аст, то дар кирдори шаҳс яке аз ҳаракатҳои зикргардида ва гирифтани даромад ба миқдори калон ё расонидани зарар ба миқдори калон мавҷуд бошад.

Мутобики Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандаҳои марбут ба соҳибкории гайриқонунӣ” аз 25 июняи соли 2004<sup>78</sup> таҳти татбиқи фаъолияти соҳибкорӣ бидуни бақайдгириӣ ҳолатҳое фаҳмида мешавад, ки агар шаҳс:

а) бе ба даст овардани мақоми соҳибкор, дар сурате, ки чунин мақом факат бо роҳи бақайдгирии давлатӣ ба даст оварда мешавад, ба чунин фаъолият машғул шавад;

<sup>78</sup> Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 51.

б) вақте, ки шахс барои бақайдгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ хӯҷҷат пешниҳод намуда, қабул карда шудани онро интизор нашуда, ба он машғул шуда бошад;

в) вақте, ки шахс барои бақайдгирии давлатӣ радиома (қонунӣ ё гайриқонунӣ) гирифтаасту лекин бо вучуди ин фаъолияти соҳибкориашро давом дода бошад.

Мутобики Қонуни ҶТ "Дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ" аз 22-юми июни соли 2023 барои машғул гаштан ба баъзе намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ ба гайр аз бақайдгирии давлатӣ, гирифтани иҷозатнома зарур аст, ки он ба муҳлати мушаҳҳас дода шуда, шарту шароитҳои муайянро муқаррар мекунад ва иҷрои онҳо зарур аст. Амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкорӣ бе иҷозатнома дар мавриде чой дошта метавонад, ки агар:

а) шахс ба мақомоти иҷозатдиҳандა барои иҷозатномаи мувоғиқ муроҷиат накарда ба фаъолияте машғул гашта бошад, ки иҷозатнома доштанро талаб мекунад;

б) фаъолият пас аз додани ариза дар бораи гирифтани иҷозатнома, лекин то қабул гардидани қарор оид ба он, баъд аз гирифтани қарори мақомоти иҷозатномадиҳандა дар бораи рад намудани додани иҷозатнома, аз ҷониби мақомоти иҷозатномадиҳандა боз доштани амали иҷозатнома, аз эътибор соқит намудани он аз ҷониби мақомоти иҷозатномадиҳандა ё бо ҳалномаи суд дар асоси аризаи мақомоти иҷозатномадиҳандა ё ин, ки бинобар гузаштани муҳлати амали иҷозатнома, анҷом дода бошад;

в) дар як вақт ҷандин намудҳои фаъолияте ба амал бароварда шаванд, ки аз рӯйи ҳусусият ва мазмун ба ҳам наздик мебошанд, гарчанде ки танҳо ба яке аз онҳо иҷозатномаи вучуд дошта бошад;

г) фаъолият бо иҷозатномаи дигар шахс ё ташкилот тааллукдошта, амалӣ гардида бошад.

Шакли сеюми тарафи объективии соҳибкории гайриқонунӣ дар ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ бо вайрон кардани шартҳои литсензиякунонӣ ифода мейбад. Ин шакли соҳибкории гайриқонунӣ дар амалӣ гардидани фаъолияти дар иҷозатнома нишондодашуда, вале бо вайрон намудани тартиб ва шартҳои амалӣ намудани он, машғул шудан ба соҳибкорӣ на дар маҳал ё ҷойе, ки ба ин иҷозат дода шудааст ё на дар вақте, ки дар иҷозатнома дарҷ ёфтааст, бе таҷхизот ё техникаи муносиб ифода мегардад. Масалан, машғул гаштан ба фурӯши маҳсулоти алкоголӣ дар муассисаҳои низоми маориф ё муассисаҳои табобатӣ-профилактикаӣ.

Шакли ҷоруми соҳибкории гайриқонунӣ дар машғул гаштан ба намудҳои манъгардидаи фаъолияти соҳибкорӣ муқаррар гаштад. Ин шакли соҳибкории гайриқонунӣ маънои онро дорад, ки:

а) шахс чунин фаъолиятеро амалй месозад, ки нисбати вай мамнӯъияти бевосита бо нишон додани он дар санади қонунгузорӣ вучуд дорад;

б) амалй намудани он танҳо ба доираи муайянни субъектон иҷозат дода шудааст.

Таркиби ин ҷиноят моддӣ буда, ҷавобгарии ҷиноятӣ дар сурати ба даст овардани даромад ба миқдори калон ё расонидани зарар ба миқдори калон ба манфиати шаҳрвандон, ташкилотҳои тичоратӣ ё гайритичоратӣ ё ба давлат фаро мерасад.

Даромад ин ғоиде мебошад, ки шахс дар натиҷаи амалӣ соҳтани соҳибкории гайриқонунӣ гирифтааст, бо баровардани маблағи сарфшуда. Даромад ба миқдори калон мутобики Ҷэззи моддаи 260 КЧ дар ҳолате хисобида мешавад, ки он як ҳазор маҷориба аз андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд бошад.

Зарар ба миқдори калон дар мавриде хисобида мешавад, ки агар маблағи он мутобиқан ба шаҳрвандон аз андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо 500, зарар ба ташкилотҳо ва давлат бошад, аз андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо 1000 маротиба зиёд бошад. Ҳангоми муайян намудани андозаи зарар бояд ҳам зарари воқеъӣ ва ҳам ғоидай аз дастрафта ба назар гирифта шавад. Таҳти мағҳуми ғоидай аз дастрафта бояд он маблағе, ки дар натиҷаи напардохтани ҷиҳати бакайдигорӣ давлатии соҳибкорӣ ва додани иҷозатномаи маҳсус ва гайра, ки аз тарафи давлат пурра гирифта нашудаасту мебоист ба буҷа гузаронида мешуд, ғаҳмида мешавад.

Тарафи субъективии соҳибкории гайриқонунӣ дар қасди бевосита ё бавосита ифода меёбад. Гунахгор дарк мекунад, ки гайриқонунӣ ба соҳибкорӣ машғул гардида, имконият ё ногузирӣ расонидани зарар ё гирифтани ғоидаро ба миқдори калон пешбинӣ карда, ҳоҳони фаро расидани он аст ё фаро расидани чунин оқибатҳоро наҳоста, вале дидаяу дониста ба он роҳ медиҳад.

Субъекти ин ҷиноят шахси мукаллафи ба синну соли 16 сола расида шуда метавонад, ки бинобар аз ҷониби ў амалй намудани фаъолияти соҳибкорӣ ба уҳдаи вай бақайдигорӣ, гирифтани иҷозатнома ё риояи шартҳои иҷозатномакунонӣ, ҳамчунин машғул шудан ба намудҳои манъшудаи фаъолияти соҳибкорӣ гузашта шудааст. Ба чунин сифат ҳам шахсе, ки чун соҳибкорӣ инфириодӣ амал мекунад ё шахсе, ки дорои чунин ҳолати ҳуқуқӣ намебошад, баромад карда метавонанд. Агар ба соҳибкории гайриқонунӣ шахси ҳуқуқӣ машғул гардад, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ муассисон ё роҳбарони онҳо кашида мешаванд. Кормандони кирояи шахсони ҳуқуқӣ новобаста аз шакли моликияташон, ки дар ҷараёни ба амал баровардани соҳибкории гайриқонунӣ иштирок намудаанд, барои ҷинояти мазкур, ба истиснои ҷой

доштани ҳолати маслиҳати пешакӣ, ба ҷавобгарӣ қашида намешаванд.

Ба сифати аломатҳои бандубастшаванда моддаи 259 КҶ ҶТ содир намудани соҳибкории гайриқонуниро аз ҷониби гурӯҳи муташаккил, бо ба даст овардани даромад ба миқдори маҳсусан қалон ё аз ҷониби шахси қаблан барои содир намудани соҳибкории гайриқонунӣ ё фаъолияти гайриқонунии бонкӣ судшуда содир шуда бошад, пешбинӣ мекунад.

Соҳибкории гайриқонунӣ аз ҷониби гурӯҳи муташаккил маъни онро дорад, ки он аз ҷониби гурӯҳи устувори шахсоне, ки пешакӣ барои содир намудани як ё якчанд ҷиноят муттаҳид шудаанд, содир шуда аст.

Даромади маҳсусан қалон ҳангоми соҳибкории гайриқонунӣ ин даромаде мебошад, ки мутобики эзоҳи моддаи 260 КҶ ҶТ аз 2000 андозаи нишондиҳанда барои хисобҳо зиёд аст.

Амалӣ соҳтани соҳибкории гайриқонунӣ аз ҷониби шахси қаблан барои содир намудани соҳибкории гайриқонунӣ ё фаъолияти гайриқонунии бонкӣ судшуд маъни онро дорад, ки шаҳс то муҳлатҳои бо қонуни ҷиноятӣ пешбинӣ гардида барҳамхурии доғи судӣ ё доғи судиаш бардошта нашуда барои соҳибкории гайриқонунӣ ё фаъолияти гайриқонунии бонкӣ, боз ба фаъолияти соҳибкории гайриқонунӣ машғул мешавад.

Категорияи ҷиноятӣ дар моддаи 259 КҶ ҶТ муқарраргардида: қисмҳои 1 ва 2 миёна.

### **Истеҳсол, ба даст овардан, нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл ё ба муомилот баровардани мол ва маҳсулоти тамғаношууда**

Истеҳсол, ба даст овардан, нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл ё ба муомилот баровардани мол ва маҳсулоти тамғаношууда ҳамчун ҷиноят дар моддаи 259<sup>1</sup> КҶ ҶТ муқаррар гардида, он аз 3 қисм ва 3 қисм эзоҳ иборат мебошад.

Ба Кодекси ҷиноятӣ моддаи мазкур бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағириу иловаҳо ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 25 июля соли 2005, № 92 илова карда шудааст. Мақсади асосӣ ва зарурати ворид намудани чунин меъёри нав, ин пеш аз ҳама фароҳам овардани шароит барои гузариш ба муносибатҳои нави иқтисодӣ ва бо назардошти вазъи ҷиноятии ба амаломада дар ҷумҳурий вобаста ба фурӯш баровардани молҳо ва маҳсулоти зераксизӣ бе тамғаҳои аксизӣ, муҳофизати манфиати истеҳсолоти ватанӣ, пешгирии пинҳонӣ ворид намудан, ба муомилот баровардани молу маҳсулоти зераксизӣ ва аз ҳама муҳим,

мухофизати хуқуқи истеъмолкунанда, ҷалби даромади иловагӣ ба буҷети давлатӣ мебошад.

Тамғаи молӣ ва ба сифати воситаи фардикунонии мол ва кор баромад мекунад. Дар шароити мусосир тамғаи молӣ қисми чудо-нашавандა ва омили муҳимми ракобати солим дар муомилоти молу мулки мебошад. Таъйиноти асосии тамғаи молӣ ин фардикунонии молу маҳсулот мебошад.

Маркаҳои бочи аксизӣ ин барои пурра таъмин кардани пардоҳти бочи аксизӣ ва шинохти гайриқонуни ворид соҳтан ва тақсимкунии молҳои зераксизӣ ба ҳудуди чумхӯрӣ хизмат мерасонад.

Маркаҳои маҳсус ин барои пешгири кардани гайриқонуни истеҳсол кардани маҳсулотҳои аксизи дар ҳудуди чумхӯрӣ ва пурра таъмин кардани пардоҳти андоз хизмат мерасонад. Ба молу маҳсулот наслб кардани тамғаҳои маҳсус ин вазифаи ташкилоте, ки молу маҳсулотро истеҳсол кардааст, ба ҳисоб мера-вад.

Аломатҳои мутобиқатии аз соҳтакори мухофизатшавандা ин мутобиқат кардани мол ва маҳсулот ба талаботи маълумоте, ки дар сертификати ихтиёри нишон дода шудааст ва барои тамға кардани мол ва маҳсулот бароварда шудааст, мебошад. Аломатҳои мутобиқат – нишонаест, ки ба тартиби муқарраргардида ба қайд гирифта шудааст ва бо он мутобиқати маҳсулоти тамғадори серти-фикатсияшуда ба талаботи муқарраргардида тасдиқ карда мешавад.

Мутобики қонунгузории Чумхурии Тоҷикистон номѓӯйи молу маҳсулоте, ки бояд зери тамғаҳои даҳлдор қарор гиранд, аз тарафи Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд ва фӯруши чунин молу маҳсулот бе чунин тамғаҳо манъ аст. Инчунин шакл, арзиш, қоиди тарзи истифодаи тамғаҳо аз ҷониби Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Дар бораи ҷинояти мазкур олимӣ рус Н.А. Лопашенко чунин қайд кардааст: «Пеш аз ҳама манро шубҳае ба вучуд меоварад, ки дар қонунгузории ҷинояти барои ҳамон кирдоре, ки дар моддаи 171<sup>1</sup> КҶ Федератсияи Россия пешбини шудааст, алакай ҷавоб-гарии ҷинояти ҷой дорад. Криминализатсияи чунин кирдор истеҳсол, ба даст овардан, нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл ё ба муомилот ба-ровардани мол ва маҳсулоти тамғаношуда дар Кодекси ҷиноятии соли 1999 – хато мебошад. Чунки аллакай ҷавобгарии ҷинояти барои ҳамин кирдор ҷой дорад, ки он дар ду моддаи Кодекси ҷинояти дарҷ ёфтааст: соҳибкории гайриқонунӣ 171 КҶ Федератсияи Россия ва саркаши шаҳси ҳуқуқи ва шаҳси воқеи аз супоридани ан-доз моддаҳои 198-199 КҶ Федератсияи Россия. Аз ин ҷиҳат маълум

аст, ки кирдори мазкур дуюмбора криминализатсия карда шудааст, пас инро бояд фаромуш накард, ки мутобики сиёсати хукуки чиноятӣ, принсили хукуки чиноятӣ ва хукуки мурофиаи чиноятӣ ҳеч кас барои як кирдор ду маротиба ба ҷавобгарӣ қашидা намешавад».

Ин се таркиби чиноят ҳарчанд ба яқдигар монанд бошанд ҳам, аз яқдигар вобаста ба лаҳзаи оғозёбӣ ва таркиб ба қуллӣ фарқ мекунанд. Дар асл се чиноят мустақил буда таркиби яқдигарро тақрор намекунанд, танҳо аломатҳои фарқкунандай онҳоро донистан лозим меояд:

- таркиби чинояти дар моддаи 259<sup>1</sup> КҶ ҶТ пешбини карда шуда, расмӣ мебошад;
- дар диспозитсияи моддаи 259<sup>1</sup> КҶ ҶТ пешбини карда шуда, сухан дар бораи ҳеч як даромад ва зарар намеравад. Дар он миқдори калон ин арзиши молу маҳсулот дар назар дошта шудааст, на ин ки даромад ё зарар;
- таркиби чинояти мазкур аз лаҳзаи анҷом додани яке аз ҳаракатҳои дар диспозитсияи модда нишондода шуда новобаста аз оқибат хотима мейбад, агар арзиши мол ва маҳсулот ба миқдори калон бошад ва гайра.

Мақсади асосии криминализатсия кардани чунин кирдор ин пеш аз ҳама пешгирий кардани гайриқонуни ба ҳудуди ҷумхурӣ во-рид кардан ва ё дар ҳудуди он гайриқонуни истехсол кардани мол ва маҳсулотҳои зераксизӣ бо мақсади ба муомилот баровардани онҳо, инчунин пешгири кардан аз напардохтани андози аксизӣ аз ҷониби фӯрушандагони чунин молу маҳсулот, мебошад. Бояд қайд кард, ки ҳарчанд моддаи 259<sup>1</sup> КҶ ҶТ падидай нав ҳам бошад дар он ҳатогии калон ба ҷашм мерасад.

Дар ин ҷо масъала онаст, ки агар шахс маҳсулоти спиртиро бидуни тамғаи аксизӣ бо мақсади ба муомилот баровардан истехсол кард, аммо ба муомилот набароварда аз ҷониби кормандони мақомоти хифзи хукуқ чинояти мазкур ошкор карда шуд, дар натиҷа ошкор маълум карда шуд, ки он ба миқдори калон мебошад, пас кирдори шахс бояд чӣ ғунна бандубаст карда шавад:

Дар ин ҷо агар аз нигоҳи қонунгузорӣ назар афканем шахс танҳо як кирдор содир кардааст, аммо дар як кирдори содир кардаи ўтаркиби З чиноят дида мешавад:

- таркиби чинояти моддаи 259<sup>1</sup> КҶ ҶТ.
- таркиби чинояти моддаи 259 КҶ ҶТ пешбини шуда, яъне соҳибкории гайриқонунӣ.
- таркиби чинояти моддаи 293 КҶ ҶТ пешбини шуда, яъне саркашии шахси воқеи аз пардохти андозҳо ва ё пардохтҳо.

Дар ин ҳолат мо набояд кирдори шахсро дар маҷмӯи чиноят яку якбора бо ин 3 моддаи дар боло зикр шуда бандубаст намоем. Чунки мутобики Конститусиияи Ҷумҳории Тоҷикистон, КҔ ҔТ ва дигар санадҳо – ҳеч қасро барои як чиноят ду мароти ба ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидан мумкин нест.

Бояд зикр кард, ки дар байни ин се модда рақобати меъёри чой дорад, шахси тафтишбарандаро дар вакти бандубости кирдор зарур меояд, ки ба лаҳзай оғоз ва хотимаёбии ин моддаҳо, қасд ва мақсади шахси чинояткор, инчунин ба таркиби моддаҳо дикқати маҳсус дихад.

Бояд қайд кард аз нигоҳи мо камбудии чиддие, ки дар моддаи 259<sup>1</sup> КҖ ҖТ дида мешавад, ин номутобиқати диспозитсия модда бо эзоҳи он мебошад. Дар диспозитсия моддаи мазкур оварда шудааст: «Истеҳсол, ба даст овардан, нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл бо мақсади муомилот ё ба муомилот баровардани мол ва маҳсулоти тамғаношууда, ки ҳатман бояд бо маркаҳои боҷи аксизӣ, маркаҳои маҳсус ё аломатҳои мутобиқатии аз соҳтакорӣ муҳофизатшаванда тамға карда шаванд, агар он ба миқдори қалон содир шуда бошад». Аз таърифи дар диспозитсия оварда шуда бар меояд, ки дар ин ҷо сухан дар бораи ягонхел даромад ё зарар намеравад, агар он ба миқдори қалон содир шуда бошад, ин ҷо қонунгузор арзиши мол ва маҳсулоти тамғаношууда дар назар дорад. Лекин дар қонунгузорӣ тарзи муайян кардани арзиши мол ва маҳсулоти тамғаношууда муқаррар карда нашудааст.

Аммо ба муқаррапоти эзохи модда назар афканем: «Дар моддаҳои 258, 259, 259<sup>1</sup> Кодекси мазкур таҳти мағҳуми даромад ё зарар ба миқдори калон, даромад ё зараре фахмида мешавад, ки он аз як ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд мебошад», дар он сухан дар бораи миқдори калон барои ба даст овардани даромад ва ё расонидани зарар меравад, ки ба диспозитсияи моддаи мазкур аз ҷиҳати мантиқи ягон тааллуқият надорад, ҳол он ки эзоҳ барои дақиқ кардани моҳияти меъёри хукуқ оварда мешавад. Ин номутобиқати боиси он мегардад, ки амалияи тафтишотиро ҳангоми татбиқ кардани моддаи мазкур ба ҳатоғӣ барад. Инчунин боиси он гардидааст, ки фарқият байни моддаи 259 ва 259<sup>1</sup> КЧ ҶТ аз байн бурда шудааст.

Объекти чинояти дар моддаи 259<sup>1</sup> КЧ ҶТ оварда шуда муносабатҳои чамъияти оид ба тартиби мӯкаррар карда шуда вобаста ба истеҳсол, ба даст овардан, нигоҳдорӣ, ҳамлу накл ё ба мӯомилот баровардани мол ва маҳсулоте, ки бояд ҳатман тамға карда шаванд, ки ҳангоми содир кардани ин чиноят ба ҳамин тартибот таҷовуз оварда мешавад, ташкил медиҳад.

Дар баробари объект чинояти дар моддаи 259<sup>1</sup> КЧ ҶТ боз до-рои предмет низ мебошад, ки барои бандубаст кардан аҳаммияти маҳсус дорад. Ба сифати предмети чинояти истеҳсол, ба даст овардан, нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл ё ба муомилот баровардани мол ва маҳсулоти тамғаношууда ин мол ва маҳсулоти тамғаношууда, ки ҳатман бояд бо маркаҳои бочи аксизӣ, маркаҳои маҳсус ё аломатҳои мутобиқати аз соҳтакорӣ муҳофизатшаванда тамға карда мешуданд, баромад менамояд. Дар моддаи мазкур мол ва маҳсулот – ин ҳама гуна ашёи манқули моддӣ ба хисоб меравад, ки муво-фиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатман бояд зери тамғагузорӣ қарор гирад.

Аз муқаррароти диспозитсияи моддаи 259<sup>1</sup> КЧ ҶТ бар меояд, ки тарафи объективии чинояти мазкур дар ҳаракати фаъоле, ки ба истеҳсол, ба даст овардан, нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл ё ба муомилот баровардани молу маҳсулот, ки ҳатман бояд бо маркаҳои бочи аксизӣ, маркаҳои маҳсус ё аломатҳои мутобиқатӣ аз соҳтакорӣ муҳофизатшаванда тамға карда шаванд, агар он ба миқдори калон содир шуда бошад нигаронида шудааст, ифода мейбад.

А.Г. Черняков қайд кардааст, ки соҳти тарафи объективии чинояти мазкур аз кирдорҳои алтернативӣ иборат буда ҳангоми ичро кардани яке аз онҳо чинояти мазкур хотима мейбад. Кирдор мумкин аст ҳам бо ҳаракати фаъол ва ҳам аз бехаракатӣ содир карда мешавад. Аз бехаракатӣ мумкин аст шахсе ба ҷавоб-гарии чинояти қашида шавад, ки нисбати ў уҳдадори оид ба таъмин кардани мол ва маҳсулот бо маркаҳои бочи аксизӣ, маркаҳои маҳсус ё ин ки аломатҳои мутобиқатии аз соҳтакорӣ муҳофизатшаванда, гузошта шудааст, лекин инро ичро намекунад.

Истеҳсоли мол ва маҳсулот ин ҷараёне фаҳмида мешавад, ки барои тайёр намудани мол ва маҳсулоте равона карда шудааст, ки мутобики қонунгузорӣ бояд мавриди тамғагузорӣ қарор дода шавад, лекин тамға карда намешавад.

Ба даст овардан ин бо ҳама гуна роҳ (қонунӣ ва ё чӣ гай-риқонунӣ) дар ихтиёри худ қарор додани мол ва маҳсулоте, ки бояд ҳатман мавриди тамғагузорӣ қарор дода шавад, бидуни тамға мебошанд, фаҳмида мешавад.

Нигоҳдорӣ ин ҷобаҷгузории мол ва маҳсулоте, ки бояд мавриди тамғагузорӣ қарор дода шаванд, дар анборхонаҳо ё дигар ҷойхое, ки барои нигоҳдории чунин молу маҳсулот пешбини карда шудаанд ба муҳлати муайян фаҳмида мешавад.

Ҳамлу нақл бошад ҳаракате мебошад, ки аз як маҳал ба маҳали дигар интиқоли мол ва маҳсулоте, ки бояд мавриди тамғагузорӣ қарор дода шаванд, бидуни тамға фаҳмида мешавад.

Ба муюмилот баровардани дар содир намудани ҳаракатхое ифода меёбад, ки дар натиҷаи он ин мол ва маҳсулоти тамғаношуда ба ихтиёри шахси дигар мегузараид.

Ҳамин тарик аз нигоҳи мо тарафи объективии ҷинояти истехсол, ба даст овардан, нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл ё ба муюмилот баровардани мол ва маҳсулоти тамғаношуда, ки ҳатман бояд бо маркаҳои бочи аксизӣ, маркаҳои маҳсус ё аломатҳои мутобиқатии аз соҳтакорӣ муҳофизатшаванд таъмилийи мешуданд, ҳам бо ҳаракати фаъол ва ҳам аз беҳаракатӣ содир карда мешавад.

Баъзе аз гурӯҳи олимон ба он назаранд, ки таркиби ҷинояти мазкур вобаста аз соҳташ моддӣ мебошад. Аммо, аз нигоҳи мо таркиби ҷинояти истехсол, ба даст овардан, нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл ё ба муюмилот баровардани мол ва маҳсулоти тамғаношуда аз рӯйи соҳти диспозитсия ба гурӯҳи таркибҳои расмӣ шомил мебошад. Чунки аз талаботи диспозитсияи моддаи мазкур бар меояд, ки дар он оқибат пешбинӣ карда нашудааст, балки аз лаҳзай иҷро карданни яке аз ҳаракатҳои нишондодашуда ҷинояти мазкур хотимаёфта дониста мешавад, агар мол ва ё маҳсулоти тамғаношуда ба миқдори калон бошад. Аз ин рӯ, бояд донист, ки миқдори калон ё маҳсусан калони мол ва маҳсулоти тамғаношуда, ки дар моддаи 259<sup>1</sup> КҶ ҶТ нишондода шудааст, ин оқибати кирдор набуда, балки ба ҷамъият ҳавфнокии кирдор ва аломати фарқкунандай кирдори ҷиноятӣ аз ғайриҷиноятро нишон медиҳад.

Ба сифати субъекти ҷинояти мазкур шахси воқеии мукаллафи дар вақти содир кардани ҷиноят ба синни 16 расидааст, баромад мекунад.

Тарафи субъективии ҷинояти истехсол, ба даст овардан, нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл ё ба муюмилот баровардани мол ва маҳсулоти тамғаношуда гуноҳ дар шакли қасди бевосита ифода мегардад, яъне шахс хуб дарк менамояд, ки мол ва маҳсулоти тамғаношударо бо мақсади ба муюмилот баровардан истехсол мекунад, ба даст меоварад, нигоҳ медорад, ҳамлу нақл мекунад ва ё чунин молҳо ва маҳсулотро ба муюмилот мебарорад ва инро меҳоҳад. Аломати дигари ҳатмии тарафи субъективӣ дар ҷинояти мазкур ин мақсад ба-ромад менамояд, ки дар диспозитсияи модда нишондода шудааст. Яъне ҷой доштани ё надоштани аломатҳои таркиби ҷинояти мазкур вобаста аз муқаррар кардани мақсади ҳаракатҳои гунаҳгор, ки ҳангоми ба муюмилот баровардани чунин молҳои тамғаношуда ифода мегардад, мебошад.

Дар моддаи 259<sup>1</sup> КҶ ҶТ дорои ду аломати бандубасткунанда мебошад. Банди «а» қисми 2 моддаи 259<sup>1</sup> КҶ ҶТ ин аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ва ё гурӯҳи муташаккил содир карда шавад – бояд қайд кард, ки вобаста ба дараҷаи мас-

лихати пешакии гурӯҳи шахсон ва устувории гурӯҳи чинояткор, қонунгузор дар моддаи 39 КҖ ҔТ се намуди содир намудани чиноят аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакиро мукарар кардааст, ки инҳо мебошанд:

- а) содир намудани чиноят аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;
- б) содир намудани чиноят аз ҷониби гурӯҳи муташаккил;
- в) содир намудани чиноят аз ҷониби иттиҳоди чиноятӣ.

Дар вақти бандубаст намудани ҳаракатҳои гунаҳгорон ба мағумҳои гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ, гурӯҳи мутташаккил, ки мағумҳои онҳо дар моддаи 39 КҖ ҔТ нишон дода шудаанд, диққати маҳсус додан зарур мебошад.

Агар ду ё зиёда шаҳс дар бораи содир намудани чинояти мазкур пешаки маслиҳат намуда, сипас чиноятро якҷоя содир намуда бошанд, он гоҳ истехсол, ба даст овардан, нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл ё ба муомилот баровардани мол ва маҳсулоти тамғаношуда аз тарафи гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содиршуда дониста мешавад. Дар ин намуди чиноят ҳамаи иштирокчиёни гурӯҳ метавонанд ҳамчун ҳамичроҷиён баромад кунанд, ки мисли қоидай умумӣ кирдори онҳо бо қисми 2 банди «а» моддаи 259<sup>1</sup> КҖ ҔТ бе ишора ба моддаи 36 КҖ ҔТ бандубаст карда мешавад. Лекин, дар баъзе ҳолатҳо, гурӯҳи шахсон байнӣ худ вазифаҳоро тақсим мекунанд. Дар ин маврид дар баробари ҳамичроҷиён ташкилотҷӣ, таҳриккунанда, ёрдамҷӣ низ фаъолият мекунанд. Дар ин ҳолат қоидай бандубаст бо ишора ба қисми даҳлдори моддаи 36 ва 259<sup>1</sup> КҖ ҔТ сурат мегирад.

Мутобики қисми 3 моддаи 39 КҖ ҔТ Ҷумҳурии Тоҷикситон: «Чинояи аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содиршуда эътироф мешавад, агар он аз ҷониби гурӯҳи устувори шахсоне, ки пешаки барои содир кардани як ё якчанд чиноят муттаҳид шудаанд, содир шуда бошад». Содир намудани чиноят аз ҷониби гурӯҳи муташаккил аз содир намудани чиноят аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ, пеш аз ҳама, бо устуворӣ ва муттаҳидии гурӯҳ фарқ мекунад. Гурӯҳи муташаккил бо мақсади содир намудани чиноят, ки тайёрии дурударозро дар бар мегирад, таъсис шудааст ва дорои ҷунун аломатҳо мебошад:

- а) ба гурӯҳ ду ва ё зиёда шахсон шомил аст;
- б) гурӯҳ пешакӣ бо мақсади содир намудани як ва ё якчанд чиноят ташкил шудааст;
- в) гурӯҳ ҳусусияти устуворӣ ва муттаҳидро дорост.

Аломати дигари бандубасткунандаи қисми 2 моддаи 259<sup>1</sup> КҖ ҔТ, ки дар банди «б» нишондода шудааст ин – ба микдори маҳсусан қалон содир карда шавад, мебошад. Андозаи микдори маҳсус-

сан калон мутобики қисми 1 эзохи моддаи мазкур – дар моддаҳои 258, 259, 259<sup>1</sup>-и Кодекси мазкур таҳти мағҳуми даромад ба микдори маҳсусан калон даромаде фаҳмида мешавад, ки андозаи он аз ду ҳазор нишондиҳанда барои хисобҳо зиёд мебошад.

Мутобики муқаррароти қонунгузорӣ молҳо ва маҳсулотҳои зераксизӣ инҳо мебошанд:

- ҳамаи намудҳои спирт, нӯшокиҳои беспирт ва спиртдор;
- тамокуи коркардшуда, маҳсулоти саноатии ивазкунандай тамоку ва маҳсулоти тамоку;
- сӯзишвории минералий, ҳама намудҳои нафти хом ва маҳсулоти коркарди он, моддаҳои битуминозӣ, мумҳои минералий, гази моеъ;
- шина ва покришкаҳои пневматикии резинии нав, шина ва покришкаҳои пневматикии резинии барқароршуда ё пештар истифодашуда; шина ва покришкаҳои яклухт ё нимпневматикӣ, протекторҳои шинагӣ ва тасмаҳои ҳошиядори резинӣ;
- автомобилҳои сабукрав ва ҳама гуна воситаҳои нақлиёти муҳаррикдоре, ки барои қашонидани одамон пешбини шудаанд;
- маҳсулоти заргари аз металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, инчунин қисмҳои онҳо аз металлҳои қиматбаҳо ва ё бо металлҳои қиматбаҳо руйпушкардашуда.

Категорияи ҷинояти дар моддаи 259<sup>1</sup> КҔ ҔТ муқарраргардида: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна.

### **Ташкили (таъсиси, азнавташкилдиҳии) ғайриқонунии шахси ҳуқуқӣ**

Ташкили (таъсиси, азнавташкилдиҳии) ғайриқонунии шахси ҳуқуқӣ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 260 КҔ ҔТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм ва эзоҳ иборат мебошад: ташкили (таъсиси, азнавташкилдиҳии) ғайриқонунии шахси ҳуқуқӣ ба воситаи шахсони дигар ва ё истифода бурдани чунин шахсони ҳуқуқӣ аз ҷониби шахсони дигар.

Дар қисми 2 моддаи 260 КҔ ҔТ чунин ҳолатҳои вазнинкунандай ин ҷиноят муқаррар гардидаанд:

- а) аз ҷониби шахс бо истифодаи мақоми хизматиаш;
- б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир шудаанд.

Моддаи мазкур дар натиҷаи инкишоф ёфтai муносибатҳои ҷамъияти ва пайдо шудани тарзҳои маҳсуси содир намудани ҷиноят дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ санаи 14 майи соли 2016 сол ба КҔ ҔТ ворид карда шудааст. Мақсад аз ин ҳимояи ман-

фиатҳои шаҳвардон, аз ҷумла шаҳсоне мебошад ки ба доми фи-  
реби чунин шаҳсони ҷинояткор афтидаанд, инчунин ҳимояи  
манғиатҳои шаҳсони ҳуқуқии дигар, ҷамъияту давлат дар муно-  
сибатҳои маданий мебошад. Тибқи моддаи 48 Кодекси маданий  
ҶТ – ташкилоте шаҳси ҳуқуқӣ дониста мешавад, ки дар молики-  
ят, пешбурди хоҷакидорӣ ё идорақуни оперативии молу мулкро  
дошта, аз рӯйи уҳдадориҳои худ бо ин молу мулк масъутият до-  
рад, метавонад аз номи худ ҳуқуқҳои молу мулкӣ ва шаҳсии ғай-  
римолу мулқиро ба даст оварда, татбиқ намояд, уҳдадорӣ гирад,  
дар суд даъвогар ва ҷавобдар бошад.

Ғайриқонунӣ ташкил кардани шаҳси ҳуқуқӣ дар он зохир ме-  
гардад, ки дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тарзи ташкили  
қонуни шаҳси ҳуқуқӣ пешбинни карда шудааст, лекин шаҳси ҷино-  
яткор бошад роҳи пешбинни кардаи қонунгузориро интиҳоб накар-  
да бо мақсади амали кардани нияти ғаразноки худ роҳи ғай-  
риқонуниро пеша мекунад.

Объекти ҷинояти мазкур ин тартиби муайян кардани контрол-  
ли давлатӣ аз болои ташкилдӣӣ ва фаъолияти иқтисодии шаҳсони  
ҳуқуқӣ, ки бо мақсади амали кардани фаъолияти соҳибкорӣ таш-  
кил карда шудаанд, ба ҳисоб меравад. Дар натиҷаи содир намуда-  
ни ҷинояти мазкур он тартибе, ки алакай дар қонунгузори муайян  
карда шудааст вайрон карда мешавад. Бояд қайд намуд, ки таш-  
килдии шаҳси ҳуқуқӣ дар асоси Кодекси маданий ва Қонуни ҶТ  
"Дар бораи бақайдигирӣ давлатии шаҳсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони  
инфиродӣ" аз 19.05.2009 сурат мегирад. Назорати давлатӣ аз болои  
фаъолияти онҳо бошад тибқи дигар санадҳои меъёри ҳуқуқӣ сурат  
мегирад.

Тарафи объективии ҷинояти мазкур кирдор дар намуди ду  
ҳаракати фаъол содир карда мешавад:

1) таъсиси шаҳси ҳуқуқӣ – ин маҷмӯи ҳаракатҳо ҷиҳати омода  
намудани хуччатҳои таъсиси ва бақайдигирӣ шаҳси ҳуқуқӣ дар асо-  
си қонунгузории амалкунанда мебошад. Тибқи моддаи 53 Кодекси  
маданий ҶТ шаҳси ҳуқуқӣ дар асоси оиннома ё шартномаи таъсисӣ  
ва оиннома ва ё танҳо шартномаи таъсисӣ амал мекунад. Дар ҳо-  
латҳои пешбининамудаи қонун шаҳси ҳуқуқие, ки ташкилоти  
тиҷоратӣ намебошад, дар асоси низомномаи умумӣ оид ба ҷунин  
намуди ташкилотҳо амал карда метавонад. Тибқи талаботи қонун-  
гузорӣ шаҳси ҳуқуқӣ аз лаҳзаи ба қайди давлатӣ гирифта шуданаш  
таъсисгардида дониста мешавад.

Тибқи моддаи 10 Қонуни ҶТ "Дар бораи бақайдигирӣ давла-  
тии шаҳсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ" – бақайдигирӣ  
давлатии таъсисёбии шаҳси ҳуқуқиро мақомоти анҷомдихандай  
бақайдигирӣ давлатӣ дар маҳалли ҷойгиршавии (суроғаи) шаҳси

хукукӣ дар муддати то панҷ рӯзи корӣ аз лаҳзаи пешниҳод намудани хӯҷҷатҳо, ки номгӯйи онҳоро моддаи 11 Қонуни мазкур пешбинӣ намудааст, бо додани хӯҷҷати тасдиқунандаи бақайдигрии давлатии шахси хукукӣ дар худи ҳамин муддат амалӣ мегардонаад.

2) Азнаташкилдихии шахси хукукӣ – ин чунин маъно дорад, ки дар натиҷаи он якчанд шахсони хукукӣ дар як шахси хукукӣ ҳамроҳ мешаванд ё як шахси хукукӣ ба якчанд шахси хукукӣ тақсим мешанд. Мутобики моддаи 58 Кодекси маданияи ҶТ азнаташкилдихии шахси хукукӣ (муттаҳид, ҳамроҳ, тақсим, чудо кардан, табдил додан) метавонад бо қарори муассисони (иштирокчиёни) он ё мақоми шахси хукуқие, ки мутобики хӯҷҷатҳои таъсис дорои чунин ваколат мебошад, ба амал бароварда шавад.

Дар натиҷа муттаҳидшавӣ якчанд шахси хукукӣ ба як шахси хукукӣ муттаҳид гардида дар натиҷа шахси хукуқии нав ташкил карда мешавад. Дар натиҷа ҳамроҳшавӣ як ё якчанд шахси хукукӣ ба як шахси хукукӣ ҳамроҳ мешаванд, ки дар натиҷа шахси хукуқии ҳамроҳшуда аз байн мераванд. Дар натиҷаи тақсимшавӣ як шахси хукукӣ ба якчанд шахси хукукӣ тақсим карда шуда, дар натиҷа ду ё зиёда шахси хукуқии нав пайдо мешаванд. Дар натиҷа чудошавӣ аз як шахси хукукӣ як ё якчанд шахси хукукӣ чудо шуда, дар натиҷа шахси хукуқии нав ташкил шавад ҳам шахсии хукуқии пештара аз байн намеравад. Дар натиҷа табдилдӣ шахси хукуқии чой дошта шакли ташкили хукуқии худро иваз карда ба шакли ташкили хукуқии нав табдил мебад.

Шахси хукуқиро як ё якчанд муассис таъсис дода метавонанд. Дар ин ду ҳолати ташкили шахси хукукӣ аз ҷониби гунахгор ба номи худаш нею, балки ба номи шахси дигар амали карда мешавад, ки ӯ оид ба он ҳабар надорад. Мутобики эзоҳи моддаи мазкур таҳти мағҳуми шахсони дигар шахсоне фаҳмида мешаванд, ки муассисони (иштирокчиёни) шахси хукукӣ ё мақомоти идоракуни шахси хукукӣ буда, бо роҳи гумроҳ намудани онҳо шахси хукукӣ ташкил (таъсис, азнаташкилдихӣ) шуда буд. Ин ҷо сухан дар бораи ташкили шахсони хукуқии мувақатӣ, яъне барои пинҳон кардани манбаи молу мулки бо роҳи ҷиноят ба даст оварда шуда, меравад.

Таркиби ҷинояти дар моддаи 260 КҔ ҶТ овардашуда аз рӯйи соҳи диспозитсияи он ба таркиби расмӣ тааллуқ дорад, яъне ҷинояти мазкур аз лаҳзаи ташкили (таъсиси, азнаташкилдихии) гайриқонунии шахси хукукӣ ба воситаи шахсони дигар ва ё истифода бурдани чунин шахсони хукукӣ аз ҷониби шахсони дигар нобоаста аз оқибати он хотима ёфта дониста мешавад.

Тарафи субъективии чинояти дар моддаи 260 КЧ ҖТ оварда шуда қасди бевосита содир карда мешавад, яъне шахси чинояткор медонад, ки ба номи шахси дигар, ки иштирокчии шахси хукуқи буда аз нияти чинояткоронаи ў огоҳ нест, шахси хукуқиро ташкил карда истодааст ва хоҳони чунин оқибат мебошад. Бояд қайд намуд, ки одатан ташкили чунин шахси хукуқӣ ба номи шахсони дигар бо мақсади пинҳон кардан чиноятҳои тасарруфи молу мулки гайр, амали карда мешавад.

Субъекти чинояти мазкур шахси мукаллафи ба синну соли 16 расида шуда метавонад.

Аломатҳои бандубасткунанда дар қисми 2-юми ҳамин модда оварда шудааст.

Категорияи чинояти дар моддаи 260 КЧ ҖТ муқарраргардида: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна.

### **Истифодай ғайриқонунни хучҷатҳо барои ташкили (таъсиси, азнавташкандиҳии) шахси хукуқӣ**

Истифодай ғайриқонунни хучҷатҳо барои ташкили (таъсиси, азнавташкандиҳии) шахси хукуқӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 260<sup>1</sup> КЧ ҖТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм ва эзоҳ иборат мебошад: пешниҳоди хучҷати тасдиқкунандаи шахсият ё додани ваколатнома, агар ин ҳаракатҳо барои ташкили (таъсиси, азнавташкандиҳии) шахси хукуқӣ бо мақсади содир намудани як ё якчанд чиноятҳо вобаста ба амалиёти молиявӣ ва ё аҳдҳо бо маблаги пулӣ ё дигар молу мулк содир шуда бошанд.

Дар қисми 2 моддаи 260<sup>1</sup> КЧ ҖТ ҳолати вазнинкунандаи чинояти мазкур муқаррар гардидааст: соҳиб шудан ба хучҷати тасдиқкунандаи шахсият ё истифодай маълумоти шахсӣ, ки бо роҳи ғайриқонунӣ ба даст оварда шудаанд, агар ин кирдорҳо барои ташкили (таъсиси, азнавташкандиҳии) шахси хукуқӣ бо мақсади содир намудани як ё якчанд чиноятҳо вобаста ба амалиёти молиявӣ ё аҳдҳо бо маблаги пулӣ ё дигар молу мулк содир шуда бошанд.

Ин модда низ ба ҖТ нав дар натиҷаи инкишоф ёфтани муносабатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ ва пайдо шудани тарзҳои нави содиршавии чиноят дар ин ҷондода ворид карда шудааст. Дар моддаи мазкур ду намуди мустақили чиноят пешбини карда шудааст, ки аз як дигар вобаста ба тарафи субъективӣ ва субъеташон фарқ мекунанд, ки қисми яқум бо ихтиёри худи шахси дорандай хучҷати тасдиқкунандаи шахсияташ содир карда мешавад ва қисми дуюм бошад бидуни ихтиёри ў содир карда мешавад.

Истифодай ғайриқонуни хучҷатҳо барои ташкил кардан шахси хукуқӣ дар он зохир мегардад, ки дар қонунгузории

Ҷумхурии Тоҷикистон тарз, рӯйхати хуччатҳои лозима ва талаботи онҳо барои ташкили қонунии шахси ҳуқуқӣ пешбинӣ карда шудааст, лекин шахси чинояткор бошад роҳи пешбиникардаи қонунгузориро интихоб накарда, бо мақсади амалий кардани нияти ғаразноки худ роҳи гайриқонуниро пеша мекунад.

Объекти чинояти мазкур ин тартиби қонунан ташкил кардани шахси ҳуқуқӣ ва амали кардани контрол аз болои фаъолияти он мебошад. Дар натиҷаи содир намудани чинояти мазкур он тартибе, ки аллакай дар қонунгузори муайян карда шудааст вайрон карда мешавад. Бояд қайд намуд, ки ташкилдии шахси ҳуқуқӣ дар асоси Кодекси маданий ва Қонуни ҶТ "Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ" аз 19.05.2009 сурат мегирад. Назорати давлатӣ аз болои фаъолияти онҳо бошад, тибқи дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ сурат мегирад.

Тарафи объективии чинояти дар қисми 1 моддаи 260<sup>1</sup> КҔ ҟТ пешбини карда шуда кирдор дар шакли ҳаракати фаъол содир карда мешавад. Ин ҳаракат фаъол дар чунин намуд зоҳир мегардад:

1) аз ҷониби худи шаҳрванд пешниҳод кардани хуччати тасдиқунандаи шахсияташ. Тибқи Қонуни ҟТ "Дар бораи хуччатҳои тасдиқунандаи шахсияти" аз 26.07.2014 сол – хуччати тасдиқунандаи шахсият – санади намунааш тасдиқшуда, ки дар он иттило-от дар бораи маълумоти фардии шахси воқеӣ сабт шудааст ва он имкон медиҳад, ки шахсият ва вазъи ҳуқуқии соҳиби он бо мақсади айнияткунонии шахсият муқаррар карда шаванд.

Ба ин намуди хуччатҳо доҳил мешавад: шиносномаи шаҳрванди ҟТ; шиносномаи дипломатии шаҳрванди ҟТ; шиносномаи хизматии шаҳрванди ҟТ; шиносномаи умумишаҳрвандии ҳориҷии шаҳрванди ҟТ; шиносномаи шаҳрванди ҳориҷӣ; шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд; шаҳодатномаи мувакқатии паноҳҷӯянда; шаҳодатномаи гуреза; шаҳодатномаи таваллуд; шаҳодатномаи бозгашт ба ҟТ; гувоҳномаи иқомат барои шаҳрванди ҳориҷӣ дар ҟТ; гувоҳномаи иқомат барои шахси бешаҳрванд дар ҟТ; хуччати тасдиқунандаи шахсияти хизматчии ҳарбӣ.

2) Додани ваколатнома ба шахси дигар – мутобики моддаи 202 Кодекси маданий ҟТ – ваколатнома аз ҷониби як шаҳс ба шахси дигар додани ваколати ҳаттӣ барои намояндагӣ дар назди шахси сеюм дониста мешавад.

Ваколатдиҳанда метавонад ваколатномаро барои аҳд бастани намоянда бевосита ба шахси сеюми даҳлдор дихад ва намоянда аз номи ваколатдиҳанда ба манфиати худ аҳд баста наметавонад.

Бояд қайд кард, ки ин ду ҳаракат аз ҷониби худи шаҳс барои ташкили (тавсисӣ, азнаташкилдии) шахси ҳуқуқӣ бо мақсади содир намудани як ё якчанд чиноятҳо вобаста ба амалиёти молиявӣ

ва ё аҳдҳо бо маблағи пулӣ ё дигар молу мулк содир шуда бошанд, равона карда шуда бошад.

Ба сифати предмети чинояти мазкур ин ҳуччати тасдиқунандаи шахсияти шаҳрванд ё ваколатномаи додаи ў ба шахси дигар барои ташкил кардани чунин шахси ҳуқуқӣ баромад мекунад.

Таркиби чинояти дар қисми 1 моддаи 260<sup>1</sup> КҶ ҶТ оварда шуда аз рӯйи соҳти диспозитсияи он ба таркиби расмӣ тааллуқ дорад, яъне чинояти мазкур аз лаҳзаи пешниҳоди ҳуччати тасдиқунандаи шахсият ё додани ваколатнома, агар ин ҳаракатҳо барои ташкили (тъисиси, азнавташкильдии) шахси ҳуқуқӣ бо мақсади содир намудани як ё якчанд чиноятҳо вобаста ба амалиёти молиявӣ ва ё аҳдҳо бо маблағи пулӣ ё дигар молу мулк содир шуда бошанд, нобаста аз оқибати он хотима ёфта дониста мешавад.

Тарафи субъективии чинояти мазкур бо қасди бевосита содир карда мешавад, яъне шахси гунахгор мефаҳмад, ки ҳуччати тасдиқунандаи шахсияти худ ё ваколатнома ба дигар шахс барои ташкили шахси ҳуқуқӣ ба номи худ медиҳад ва ин шахси ҳуқуқӣ бо мақсади содир намудани як ё якчанд чиноятҳо вобаста ба амалиёти молиявӣ ва ё аҳдҳо бо маблағи пулӣ ё дигар молу мулк, ташкил карда шудааст ва ҳоҳони он мебошад. Аломати дигари тарафи субъективи чинояти дар моддаи 260<sup>1</sup> КҶ ҶТ ин ангезаи чиноят шуда метавонад, лекин дар ин модда шарт нест он гаразнок бошад ва барои бандубаст аҳаммият надорад.

Субъекти чинояти мазкур шахси мукаллафи ба синну соли 16 расида шуда метавонад.

Дар қисми 2-юми моддаи 260<sup>1</sup> КҶ ҶТ бошад, ҷавобгарии чинояти нисбати шахсе пешбини карда шудааст, ки ў барои ташкил кардани шахси ҳуқуқӣ бо мақсади содир намудани як ё якчанд чиноятҳо вобаста ба амалиёти молиявӣ ва ё аҳдҳо бо маблағи пулӣ ё дигар молу мулк, ба ҳуччати тасдиқунандаи шахсияти дигар нафар ё маълумоти шахсӣ дигар нафар, ки бо роҳи ғайриқонӣ ба даст овардааст, соҳиб шуда онро ба шахсони ташкилкунандаи чунин шахси ҳуқуқӣ медиҳад. Бояд қайд намуд, ки тибқи эзоҳи дар моддаи мазкур нишондода шуда таҳти мағҳуми соҳиб шудан ба ҳуччати тасдиқунандаи шахсият дар асоси музdnок ё ройгон ба даст овардани он, азониҳудқуни ҳуччати ёфтшуда ё тасаруфшудаи тасдиқунандаи шахсият, инчунин бо роҳи фиреб ё сӯйистифода аз боварӣ соҳиб шудан ба он фахмида мешавад. Яъне шахсе, ки аз номи таввасути ҳуччати тасдиқунандаи шахсияташ шахси ҳуқуқӣ ташкил карда шудааст, оид ба ин хабар надорад ва аз ҷавобгарии чинояти озод мебошад. Дар сурати хабар доштанаш бо қисми якуми ҳамин модда ба ҷавобгарии чинояти ҷалб карда мешавад.

Таркиби чинояти дар қисми 2 моддаи 260<sup>1</sup> КҖ ҆ ЧТ оварда шуда аз рӯйи соҳти диспозитсия он ба таркиби расмӣ тааллук дорад, яъне чинояти мазкур аз лаҳзай соҳиб шудан ба хучҷати тасдиқунандай шахсият ё истифодаи маълумоти шахсӣ, ки бо роҳи гайриқонунӣ ба даст оварда шудаанд, агар ин кирдорҳо барои ташкили (таъсиси, азвавташкилдиҳии) шахси ҳукукӣ бо мақсади содир намудани як ё якчанд чиноятҳо вобаста ба амалиёти молиявӣ ё аҳдҳо бо маблағи пулӣ ё дигар молу мулк содир шуда бошанд, но-вобаста аз оқибати он хотима ёфта дониста мешавад.

Тарафи субъективии ин қисм низ ғуноҳ дар шакли қасди бево-сита ва мақсади муайян содир карда мешавад, ки он мақсад метавонад ғаразнок бошад.

Субъекти чинояти дар қисми 2 моддаи 260<sup>1</sup> КҖ ҆ ЧТ оварда шуда низ шахси мукаллафи ба синну соли 16 расида шуда метавонад.

Категорияи чинояти дар моддаи 260<sup>1</sup> КҖ ҆ ЧТ муқарраргардида: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна.

### **Бақайдгирии аҳди гайриқонунӣ бо замин**

Бақайдгирии аҳди гайриқонунӣ бо замин ҳамчун чиноят дар моддаи 261 КҖ ҆ ЧТ муқаррар гардидааст: дидою дониста ба қайд гирифтани аҳди гайриқонунӣ бо замин, таҳриф намудани маълумоти баҳисобигирии Кадастри давлатии замин, ҳамчунин қасдан кам кардани андозаи пардохтҳо барои замин, агар ин кирдорҳо бо ғараз ё дигар манфиатҳои шахсӣ аз ҷониби шахси мансабдор бо истифода аз мақоми хизматӣ анҷом дода шуда бошад.

Объекти чинояти бақайдгирии аҳди гайриқонунӣ бо замин – муносибатҳои ҷамъиятие, ки ба таъмини қонунии муомилоти замин равона карда шудаанд, шуда метавонанд.

Предмети чинояти бақайдгирии аҳди гайриқонунӣ бо замин, замин мебошад. Чунки ҳамагуна кирдорҳое, ки дар ин модда пешбинӣ гардидааст, вобаста ба замин ё нисбати замин содир карда мешавад<sup>79</sup>.

Тарафи объективии ин чиноят дар кирдорҳои зерин ифода мебанд: а) дидою дониста бақайд гирифтани аҳди гайриқонунӣ бо замин; б) таҳриф намудани иттилооти баҳисобигирии Кадастри давлатии замин; в) қасдан кам кардани андозаи пардохтҳо барои замин.

<sup>79</sup> Уголовное право. Особенная часть / Под ред. Л.Д. Гаухмана и С.В. Максимова. М., 2004. С. 242-243.

Бақайдгирии ахдҳо бо замин он вақт гайриқонунй эътироф мешавад ва аломати тарафи объективии чинояти мазкурро ташкил медиҳад, ки агар чунин амалиёт меъёрҳои амалкунандай қонунгурзорӣ оид ба заминро вайрон кунанд. Масалан: бақайдгирии ахд:

а) ҳангоми ба шаҳрвандони хориҷӣ ё шахсони ҳуқуқии хориҷӣ додани қитъаҳои замине, ки ба категорияи худудҳои маҳсус ҳифзшаванда мансубанд;

б) ҳангоми мавҷуд набудани қарори мақомоти даҳлдори ҳокимиияти иҷроия оид ба чудо кардани қитъаи замин;

в) ҳангоми тағиیر додани таъйиноти мақсадноки қитъаи замин;

г) ҳангоми дар мақомоти даҳлдор вучуд доштани ҳуҷҷатҳое, ки оид ба ҷой доштани баҳс дар бораи мансубияти чунин қитъаи замин шаҳодат медиҳанд;

д) ҳангоми ба амал баровардани аҳди қалбакӣ, ки бо мақсади рӯйпӯш намудани аҳди дигар баста шудааст ва ғ.

Мутобики қадасти 61 Кодекси замин кадастри давлатии замин ягонагии чудонашавандай системаи автоматиқонидай маълумоти кадастри замин ва раванди кадастри замин мебошад. Кадастри давлатии замин маълумоти оид ба ташкили истифодай дурусту ҳиғзи замин, ба низом овардани муносабатҳои вобаста ба замин, асоснок кардани андозаи пардоҳти пули замин, танзими замин ва арзёбии фаъолияти ҳочагидориро дар бар мегирад. Вай яке аз самтҳои идоракуни фонди давлатии замини ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад.

Кадастри давлатии замин бо системаи ягонаи дар ҷумҳурӣ буда аз ҳисоби воридшавии пули замин аз тарафи мақоми давлатии заминсозии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо бурда мешавад. Таҳриф намудани маълумоти баҳисобигрии кадастри замин тавасути ворид намудани маълумот чунин маъно дорад, ки ба ҳуҷҷатҳои кадастри маълумот нодуруст (бардуруғ) ворид карда мешаванд, ки ба вазъияти воқеӣ мувофиқат намекунанд. Ҳавғонкии чунин кирдор пеш аз ҳама дар он ифода мегардад, ки дар асоси чунин маълумоти нодуруст (бардуруғ) мумкин аст қарорҳои гайриқонунӣ нисбат ба қитъаҳои замин қабул карда шаванд.

Қасдан кам кардани андозаи пардоҳтҳо барои замин чунин кирдорҳое мебошад, ки натиҷаи он ба кам кардани ставкаҳои андози замин, кам намудани пардоҳти иҷорапулии замин, кам намудани нарҳи нормативии замин, пешкаш намудани имтиёзҳои гайриқонунӣ оид ба пардоҳти андози замин, гайриқонунӣ озод намудан аз пардоҳти андози замин ва ғ. оварда мерасонад.

Таркиби чинояти таҳлилшаванда расмӣ буда, аз лаҳзаи содир намудани яке аз се кирдорҳои дар диспозитсияи он пешбинишаванда хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии бақайдгирии аҳди гайриқонунӣ бо замин бо қасди бевосита ифода мейбад. Гунахгор дарк мекунад, ки бо кирдорҳои худ дидаю дониста аҳди гайриқонунӣ бо заминро бақайд мегирад ё маълумоти баҳисобигирии кадастри давлатии заминро таҳриф менамояд ё барқасдана андозаи пардохтҳо барои заминро кам мекунад ва хоҳони фаро расидани оқибати он мебошад.

Аломати ҳатмии тарафи субъектии ин чиноят ангезаи содир намудани он мебошад, ки он дар шакли ғараз ё дигар манфиати шахсӣ зоҳир мегардад.

Бо ғараз содир намудани кирдорҳои номбаршуда маънои онро дорад, ки шахси мансабдор тавасути дидаю дониста бақайд гирифтани аҳди гайриқонунӣ бо замин, таҳриф намудани маълумоти баҳисобигирии Кадастри давлатии замин, ҳамчунин қасдан кам кардани андозаи пардохтҳо барои замин кӯшиши ба даст овардани фоидаи хусусияти моддиштаро мекунад.

Дигар манфиати шахсӣ мумкин аст дар кӯшиши шахси мансабдор дар ба даст овардани фоидаҳои хусусияти гайримоддигашта, қареризм, хешутаборчигӣ, ба даст овардани ягон намуди хизматрасонӣ, пинҳон намудани бесалоҳияти худ ва г. ифода мейбад.

Субъекти чинояти таҳлилшаванда маҳсус мебошад. Ба сифати шахси мансабдор мутобики эзоҳи моддаи 314 КҶ ҶТ шахсе дар назар дошта шудааст, ки ба таври доимӣ, муваққатӣ ё бо ваколати маҳсус вазифаи намояндай ҳокимииятро ба ҷо меоварад ё вазифаҳои ташкилиу амрдиҳӣ, маъмурию ҳочагидориро дар мақомоти ҳокимиияти давлатӣ, муассисаҳои давлатӣ, мақомоти худидоракуни маҳаллӣ инчунин дар Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар қӯшунҳо ва ҷузъу томҳои ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом медиҳад.

Категорияи чинояти дар моддаи 261 КҶ ҶТ муқарраргардида: начандон вазнин.

### **Қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи чиноят бадастоварда**

Қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи чиноят бадастоварда ҳамчун чиноят дар моддаи 262 КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 3 қисм ва 9 қисм эзоҳ иборат мебошад: анҷом додани амалиёти молиявӣ ё аҳдҳои дигар бо маблагҳои пулӣ, қоғазҳои қиматнок ё молу мулки дигар, ки баръало даромадҳои бо

рохи чиноят бадастовардашуда мебошанд, бо мақсади рӯйпӯш ва пинҳон намудани сарчашмаи ба даст овардани ин молу мулк ва ё мусоидат намудан ба ҳар гуна шахсе, ки дар содир намудани чинояти асосӣ иштирок намудааст, то ки ў тавонад аз ҷавобгарӣ барои кирдорҳои содирнамудааш саркашӣ намояд, инчунин рӯйпӯш ё пинҳон кардани хусусияти аслӣ, маҳалли ҷойгиршавӣ, тарзи ихтиёрдорӣ, ҷойивазқунӣ, ҳукуқ ба молу мулк ё мансубияти он, ҳамчунин ба даст овардан, соҳибӣ кардан, истифода бурдан ё ихтиёрдии чунин молу мулк

Мубориза алайҳи қонунигардонии даромадҳои бо роҳи чиноят бадастоваршуда дар шароити мусосир яке аз масоили мубрами рӯз мебошад. Ин зуҳурот яке аз чиноятҳои байналмилалии хусусияти трансмиллидошта буда, зарурати криминализатсия намудани он аз як қатор санадҳои байналмилалӣ, ба монанди Конвенсияи СММ оид ба мубориза алайҳи муомилоти гайриқонунии моддаҳои нашъадор ва воситаҳои психиотропӣ аз 19 декабря соли 1988, Конвенсияи СММ оид ба мубориза бар зидии чинояткории муташаккили трансмиллӣ аз 15 ноября соли 2000 ва Конвенсияи СММ оид ба мубориза бар зидди коррупсия аз 3 октября соли 2003, ба миён омад.

Объекти ин чиноят – муносибатҳои ҷамъиятӣ дар самти ба амал баровардани фаъолияти қонунии иқтисодӣ, маҳсусан фаъолияти соҳибкорӣ баромад мекунад<sup>80</sup>.

Предмети моддаи 262 КҶ КҶ ин маблағҳои пулӣ, коғазҳои қиматнок ё дигар молу мулкӣ шуда метавонад.

Маблағҳои пулӣ-ин асьоре, ки дар шакли билетҳои бонкии (пули қоғазии) Бонки миллии Тоҷикистон ва тангаҳо дар муомилот қарор дорад, ҳамчунин асьори ҳориҷӣ, аломатҳои пулӣ дар шакли билетҳои бонк, пули қоғазӣ ва тангаҳо, ки дар муомилот қарор доранд ва воситаҳои қонунии пардоҳт дар давлати даҳлдор мебошанд, инчунин аломатҳои пулӣ, ки аз муомилот гирифта шудаанд ё гирифта мешаванду vale қобили ӣавазқунӣ ҳастанд.

Қоғазҳои қиматнок. Мутобики моддаи 157 Кодекси маданий қоғази қиматнок ҳуҷҷате мебошад, ки бо риояи шакли муқаррар-гардида ва реквизитҳои ҳатмӣ ҳуқуқи молу мулкиро тасдиқ мена-мояд, ки татбиқ ё гузашт кардани онҳо танҳо дар сурати нишон додани он имконпазир аст. Ба қоғазҳои қиматнок инҳо дохил мешаванд: вомбарг, вексел, чек, сертификати бонкӣ, коносамент, саҳмия ва ҳуҷҷатҳои дигаре, ки мутобики санади қонунгузорӣ дар

<sup>80</sup>Сафаров А.И. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств либо иного имущества, полученных противозаконным путем (по материалам Республики Таджикистан): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 19.

бораи көғазҳои қиматнок ё мувофиқи тартиби мұқаррарнамудай онҳо ба чумлаи көғазҳои қиматнок мансуб дониста шудаанд.

Дигар молу мулк. Аз нүктай назарі он ки маблағҳои пулй вә қөғазҳои қиматнок ба молу мулки манқул дохил мешаванд, қонунгузор дар зери мағұмы “дигар молу мулк” дар моддаи 262 КЧ молу мулки гайриманқулро дар назар дорад. Мутобиқи моддаи 138 Кодекси мадания ҚТ молу мулки гайриманқул обьектхое мебошанд, ки интиқолашон бидуни расонидан зиёни воқеи беҳисоб ба таъйиноташон имконнапазир аст. Маслан, бино (истикоматй вә гайристиқоматй), инишот вә обьектхои сохтмонии нотамом, ниҳолҳои бисёрсола вә молу мулки дигаре, ки бо замин алоқамандии мустаҳкам доранд. Ба молу мулки гайриманқул инчунин кишихиои ҳавой ва баҳрӣ, кишихиои дар дохили кишвар шинокунанда, обьектхои кайхон, ки мувофиқи санадҳои қонунгузорӣ ашёи дигарро низ ба чумлаи молу мулки гайриманқул нисбат додан мүмкин аст, дохил мешаванд, ки бояд ба қайди давлатй гирифта шаванд. Ашёе, ки ба молу мулки гайриманқул дохил намешавад, аз чумла пул вә көғазҳои қиматнок, манқула дониста мешавад.

Тарафи обьективии моддаи 262 КЧ ҚТ дар анҷом додани амалиёти молияй ё дигар аҳдҳо бо маблағҳои пулй, көғазҳои қиматнок ё дигар молу мулке, ки баръало бо роҳи чиноят ба даст оварда шудаанд, зохир мегардад.

Аҳд – ин чунин амали шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ аст, ки ба мұқаррар намудан, тағиیر додан ё қатъ намудани ҳуқуқу уҳдадориҳои маданий равона гардидааст.

Амалиёти молияй ин аҳде мебошад, ки предмети онро маблағҳои пулй ё қөғазҳои қиматнок ташкил мекунад.

Тарафи субъективии қонунигардонии даромадҳои бо роҳи чиноят ба даст овардашуда бо қасди бевосита ва мақсади маҳсус зохир мегардад. Бо қасди бевосита содир гардидани чинояти таҳлилшаванда истифодаи истилоҳи “баръало” дар диспозитсияи моддаи 262 КЧ ҚТ шаҳодат медиҳад. Мақсади қонунигардонии даромадҳои бо роҳи чиноят ба даст овардашуда маҳфӣ нигоҳ доштан ё пинҳон намудани хусусияти аслӣ, манбаъ, маҳалли чойгиршавӣ, тарзи ихтиёрдорӣ, аз ҷо ба ҷо гузаронидан, тааллуқдорӣ ё ҳуқуқи моликият, инчунин намуди қонуй додан ба соҳибӣ, истифодабарӣ ва ихтиёрдории ин маблағҳои пулй, көғазҳои қиматнок ё дигар молу мулк ифода мегардад.

Субъекти қонунигардонии даромадҳои бо роҳи чиноят ба даст овардашуда шахси мұкаллафи ғимонии ба синни 16 расида шуда метавонад. Ба сифати субъекти ин чиноят ҳам шахсе, ки бевосита дар натиҷаи содир намудани чиноят даромад ба даст оварда, баъдан бо роҳи анҷом додани амалиёти молияй ё дигар аҳдҳо ба

даромадҳои бо роҳи чиноят бадастовардаашро қонунӣ мегардонад (шакли қонунӣ мебахшад) ва ҳам шахсе, ки дар содир намудани чинояти асосӣ, ки дар натиҷаи содири он даромад ба даст оварда шудааст, иштирок накарда, vale дида дониста ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи чиноят бадастовардаи дигар шахс мусоидат мекунад.

Ҳолатҳои вазнинкунанда ва маҳсусан вазнинкунанда дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 262 КҶ пешбинӣ гардидаанд:

- қисми 2:

- а) тақроран;
- б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;
- в) аз ҷониби шахс бо истифода аз мақоми хизматӣ;
- г) ба миқдори калон содир шуда бошад.

- қисми 3: кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, агар:

- а) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил ё иттиҳоди чиноятӣ (ташкилоти чиноятӣ);
- б) ба миқдори маҳсусан калон содир шуда бошанд.

Дар эзоҳи 1 моддаи 262 шакли маҳсуси озод кардан аз ҷавобгарии чиноятӣ бо сабаби пушаймонӣ аз кирдор пешбинӣ гардидааст. Мутобики он шахсе, ки дар қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи чиноят бадастоварда иштирок кардааст, аз ҷавобгарии чиноятӣ барои ҳамин кирдор озод карда мешавад, агар ўпас аз содир намудани чиноят ихтиёри омада, ба гунохи ҳуд иқрор шуда, ба ошкор намудани чиноят фаъолона мусоидат қунад ва (ё) ихтиёран даромадҳои бо роҳи чиноят бадастовардаашро супорида бошад.

Вале дар қисми 3 эзоҳ ба моддаи 262 КҶ меъёри мурофиавӣ пешбинӣ гардидааст, ки мувоғики он маблағҳои пулӣ, қоғазҳои қиматнок ва дигар молу мулке, ки бо роҳи чиноят ба даст оварда шудаанд, бо тартиби пешбининамудаи моддаи 78 Кодекси мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон мусодира карда мешаванд. Ин ҳолат ба вайрон кардани низоми қонунгузории чиноятӣ, ки он қонунгузории моддӣ мебошад, оварда мерасонад. Моддаи 78 Кодекси мурофиавии чиноятӣ механизми далели шайъӣ эътироф намудани маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулкро муқаррар намуда, ба фоидай давлат ё дигар соҳибмулкон гузаронидани онҳоро низ пешбинӣ кардааст. Ҳамин тавар, иловатан пешбинӣ намудани он дар қонунгузории чиноятӣ зарурат надорад.

Категорияи чинояти дар моддаи 262 КҶ ҶТ муқарраргардида: қисмҳои 1, 2 ва 3 вазнин.

## **Фаъолияти гайриқонунии бонкӣ**

Фаъолияти гайриқонунии бонкӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 263 КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм ва эзоҳ иборат мебошад: татбики фаъолияти бонкӣ (амалиёти бонкӣ) бидуни бақайдгирӣ ё иҷозатномаи маҳсус (литсензия) дар ҳолатҳое, ки чунин иҷозатнома ҳатмӣ мебошад, ё бо вайрон кардани шартҳои литсензиякунӣ, агар ин кирдор бо ба даст овардани даромад ба миқдори калон вобаста бошад ё ба манфиати шаҳрванд, ташкилотҳои тиҷоратӣ ё гайритиҷоратӣ ё давлат ба миқдори калон зараррасонида бошад.

Фаъолияти гайриқонунии бонкӣ яке аз намудҳои соҳибкории гайриқонунӣ мебошад. Вале вобаста ба хусусият ва дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокии фаъолияти гайриқонунии бонкӣ қонунгузор онро ба таври алоҳида чун чиноят муқаррар намудааст.

Фаъолияти бонкӣ дар Тоҷикистон бо як қатор санадҳои қонунгузорӣ, аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти бонкӣ” аз 19 майи соли 2009, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон” аз 28 июни соли 2011, Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми иҷозатдигӣ” аз 22-юми июни соли 2023 ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ба танзим дароварда мешавад.

Объекти чинояти фаъолияти гайриқонунии бонкӣ – муносибатҳои ҷамъияте мебошанд, ки фаъолияти бонкҳо ва ё дигар ташкилотҳои қарзиро ҷиҳати ба амал баровардани фаъолияти бонкӣ ба танзим медарорад.

Тарафи объективии фаъолияти гайриқонунии бонкӣ дар кирдорҳои зерин зоҳир мегардад:

1. Татбики фаъолияти бонкӣ (амалиёти бонкӣ) бидуни бақайдгирӣ ё иҷозатномаи маҳсус (литсензия) дар ҳолатҳое, ки чунин иҷозатнома ҳатмӣ мебошад;

2. Вайрон кардани шартҳои литсензиякунӣ.

Барои фаро расидани ҷавобгарии чиноятӣ барои фаъолияти гайриқонунии бонкӣ ба гайр аз кирдорҳои номбаршудаи тарафи объективии фаъолияти гайриқонунии бонкӣ, зарур аст, ки ин кирдорҳо бо ба даст овардани даромад ба миқдори калон вобаста бошад ё ба манфиати шаҳрванд, ташкилотҳои тиҷоратӣ ё гайритиҷоратӣ ё давлат ба миқдори калон зараррасонида бошад.

Фаъолияти бонкӣ – ин аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ анҷом додани амалиёти бонкӣ ва аҳдҳое, ки дар қонунгузории фаъолияти бонкҳо ва ташкилотҳои қарзиро танзимкунанда пешбинӣ гардидааст. Ба фаъолияти бонкӣ он намуди фаъолиятҳое (амалиёте) тааллуқ доранд, ки амалӣ гардидани онҳо мумкин аст, танҳо баъд аз

бақайдирии муассисай кредитті ва гирифтани иczозатномаи Бонки миллій мутобики нишондоди қонунхой чумхурй ва санадҳои меъёрии Бонки миллій сурат гирад. Мутобики қонунгузории Тоҷикистон барои машғул шудан ба фаъолияти бонкӣ тавасути ба амал ба-ровардани амалиётҳои бонкӣ зарур аст, ки аввалан ташкилоти қарзӣ бақайд гирифта шаванд.

Мутобики моддаи 6 Қонуни Чумхурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти бонкӣ” аз 19 майи соли 2009, тартиби таъсиси ташкилоти қарзӣ бо Қонуни Чумхурии Тоҷикистон “Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ”, Қонуни Чумхурии Тоҷикистон “Дар бораи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд” ва қонунҳои дигар бо назардошти муқаррароти Қонуни мазкур муайян карда мешавад. Бонкҳо, ба истиснои бонки давлатӣ, дар шакли ҷамъияти саҳомӣ таъсис мейбанд. Бақайдирии давлатии ташкилотҳои қарзӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Чумхурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.

Қонуни Чумхурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон” аз 28 июни соли 2011 Бонки миллии Тоҷикистонро мақоми танзим ва назорати фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ муқаррар намуда, муқаррар менамояд, ки он дорои ҳуқуқи истисноии танзим ва назорати фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ мебошад. Бо ин мақсад Бонки миллии Тоҷикистон ба ташкилотҳои қарзӣ иczозатнома медиҳад, онҳоро дар феҳристи бақайдигирӣ сабт мекунад, стандартҳои назорати фаъолияти онҳоро таҳия намуда, тартиби татбиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва тавсияҳои худро муқаррар менамояд.

Фаъолияти бонкӣ ба чунин намудҳои фаъолияти маҳсус дохил мешавад, ки барои амалӣ карданашон иczозатнома ло-зим аст. Мутобики моддаи 7 Қонуни ҶТ “Дар бораи фаъолияти бонкӣ” аз 19 майи соли 2009, фаъолияти бонкӣ дар ҶТ дар асоси иczозатнома барои анҷом додани фаъолияти бонкӣ амалӣ мегардад. Иczозатнома бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон ба ташкилотҳои қарзӣ дар шакли хаттӣ, бемуҳлат ва бе ҳуқуқи ба шахси дигар voguzor кардани он дода мешавад. Ташкилотҳои қарзӣ аз лаҳзай гирифтани иczозатнома ҳуқуқи анҷом додани фаъолияти бонкиро пайдо мекунанд.

Шакли дуюми ба амалбарории фаъолияти гайриқонунии бонкӣ ин татбиқи фаъолияти бонкӣ бо вайрон кардани шартҳои литсензияунӣ мебошад. Мувофиқи санадҳои дар боло номбар-шудаи қонунгузорӣ дар литсензия ҳамаи амалиётҳои бонкие, ки шахс барои татбиқ кардани он ҳуқуқ дорад, нишон дода мешавад. Бинобар ин, агар шахс он амалиёти бонкиро ичро намояд, ки дар

литсензия пешбинй нашудааст ё талаботи санадҳои мөъёрии Бонки миллии Тоҷикистон, ки фаъолияти бонкиро танзим менамоянд, иҷро накунад, он гоҳ, чунин кирдорҳо аломати зикршудаи тарафи объективии ин ҷинояти фаъолияти гайриқонунии бонкиро ташкил медиҳад.

Чи хеле дар боло зикр кардем, барои ҷавобгарии ҷиноятӣ фаро расидан барои фаъолияти гайриқонунии бонкӣ зарур аст, ки ин кирдор бо ба даст овардани даромад ба микдори қалон вобаста бошад ё ба манфиати шаҳрванд, ташкилотҳои тичоратӣ ё гайритичоратӣ ё давлат ба микдори қалон зарар расонида бошад. Мутобиқи эзоҳи моддаи 263 КҶ ҶТ даромад ё зарар ба микдори қалон чунин даромад ё зарарест, ки маблағи он аз андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҳадди ақал як ҳазор маротиба ва даромади маҳсусан қалон аз андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо се ҳазор маротиба зиёдтар мебошад.

Тарафи субъективии ҷинояти таҳлилшавандა ҳам дар қасди бевосита ва ҳам дар қасди бавосита зоҳир мегардад. Гунахгор дарк мекунад, ки фаъолияти бонкиро (амалиёти бонкӣ) бидуни бақайдгирӣ ё иҷозатномаи маҳсус (литсензия) дар ҳолатҳое, ки чунин иҷозатнома ҳатмӣ мебошад, ё бо вайрон кардани шартҳои литсензиякуной ба амал мебарорад, фаро расидани оқибат ё ногузии онро пешбинй намуда, ҳоҳони фаро расидани он мебошад (қасди бевосита) ё фаро расидани оқибатро наҳоста, вале дидаву дониста ба ин оқибатҳо роҳ медиҳад, ё ба онҳо беътиноёна муносибат мекунад.

Субъекти ин ҷиноят шахси муқаллафи ҷисмонии ба синну соли 16 расида шуда метавонад.

Аломатҳои бандубастшавандай ҷинояти фаъолияти гайриқонунии бонкӣ дар қисми 2 моддаи 263 КҶ пешбинӣ гардидааст. Инҳо аз ҷониби гурӯҳи муташаккил, бо ба даст овардани даромад ба микдори маҳсусан қалон, аз ҷониби шаҳс, ки қаблан барои фаъолияти гайриқонунии бонкӣ ё соҳибкории гайриқонуй судшуда содир гардида бошад, мебошанд.

Категорияи ҷиноят дар моддаи 263 КҶ ҶТ муқарраргардида: қисмҳои 1 ва 2 миёна.

### **Мачбур кардан ба бастани аҳд ё ба саркашӣ кардан аз бастани он**

Мачбур кардан ба бастани аҳд ё ба саркашӣ кардан аз бастани он ҳамчун ҷиноят дар моддаи 267 КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм иборат мебошад.

Мачбур кардан ба бастани аҳд ё ба саркашӣ кардан аз бастани он – ин мачбур кардан ба бастани аҳд ё ба саркашӣ кардан аз ба-

стани он бо таҳди迪 истифодаи зӯроварӣ, несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки гайр, ҳамчунин паҳн намудани маълумоте, ки ҷабрдида меҳоҳад онро ниҳон дорад (дар ҳолати набудани аломатҳои тамаъҷӯй) мебошад.

Объекти чиноятро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил мекунад, ки барои таъмини озодии ирода ва изҳори озодонаи он ҳангоми бастани аҳд ё саркашӣ намудан аз бастани он равона карда шудааст.

Тарафи объективии чиноятро кирдорхое, ки ба маҷбур намудан ба бастани аҳд ё саркашӣ намудан аз бастани он ташкил мекунад. Тарзи содир намудани чиноят аломати ҳатмии тарафи объективии ин чиноятро ташкил мекунад, ки он дар шакли таҳди迪 истифодаи зӯроварӣ, несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки гайр, ҳамчунин паҳн намудани маълумоте, ки ҷабрдида меҳоҳад онро ниҳон дорад, муқаррар карда шудааст.

Таҳди迪 исифодаи зуроварӣ – ин ҳангоми иҷро накардани талабот ҷиҳати бастани аҳд ё саркашӣ намудан аз бастани он таҳди迪 куштан, расонидани зарари гуногун ба саломатӣ мебошад.

Таҳди迪 несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк ин таҳди迪 пурра ё қисман нобуд соҳтани сифати қонеъкунандай истеъмолии молу мулк мебошад.

Таҳди迪 паҳн намудани маълумоттин таҳди迪 ба дигарон расонидани маълумоти дуруст ё бардуруғест, ки ҷабрдида онро аз дигарон маҳфӣ нигоҳ дошта, паҳн намудани он ба обрӯ ва эътибори ҷабрдида ё наздикони ўзарари ҷиддӣ мерасонад.

Тарафи субъективии чиноят бо қасди бевосита содир мешавад. Гунахгор дарк мекунад, ки шахси дигарро ба бастани аҳд ё саркашӣ намудан аз бастани аҳд маҷбур намуда, ҳоҳони содир намудани он мебошад.

Субъекти чиноятро шахси ҷисмонии мукаллафи ба синну соли 16-сола расида ташкил мекунад.

Қисми дуюми моддаи 267 ҳолтҳои вазнинкунандай ин чиноятро дар шакли зайл нишон медиҳад:

- а) такроран;
- б) бо истифодаи зӯроварӣ;
- в) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир шуда бошад;
- г) ба ҷабрдида ба микдори калон зарар расонида бошад.

Истифодаи зуроварӣ ҳангоми маҷbur кардан ба бастани аҳд ё ба саркашӣ кардан аз бастани он расонидани зарари ҷисмонии дарчаи миёна ё сабук ё лату кӯбро дар бар мегирад.

Мутобики эзоҳи 3 моддаи 260 КҶ ба ҷабрдида расонидани зарари калон дар натиҷаи маҷbur кардан ба бастани аҳд ё ба сар-

кашӣ кардан аз бастани он чунин зараре ҳисобида мешавад, ки аз андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо панҷсад маротиба зиёд бошад.

Категорияи чинояти дар моддаи 267 КҔ ҔТ муқарраргардида: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна.

### **Ҳаракати ғайриқонунӣ ҳангоми муфлишавӣ**

Ҳаракати ғайриқонунӣ ҳангоми муфлишавӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 269 КҔ ҔТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм иборат мебошад: пинҳон кардани молу мулк ё уҳдадориҳои молу мулкӣ, маълумот дар бораи молу мулк, миқдори он, маҳалли ҷойиршавӣ ё дигар маълумот оид ба молу мулк, ба ихтиёри дигар кас voguzoштани молу мулк, бегона кардан ё несту нобуд кардани молу мулк, ҳамчунин пинҳон, несту нобуд ё таҳриф кардани асноди муҳосибавӣ ё дигар асноди баҳисобигрии бухгалтерӣ, ки фаъолияти иқтисодиро дар бар мегиранд, агар ин кирдор аз ҷониби роҳбар ё молики ташкилоти қарздор ё соҳибкори инфириодӣ ҳангоми муфлишавӣ ё ҳангоми пешбинии муфлишавӣ содир шуда, ки ба миқдори қалон зарар расонида бошад.

Муфлишавӣ бояд бо риояи шарт ва талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин соҳа гузаронида шавад. Риоя накардани ин талабот ба оқибатҳои гуногун оварда мерасонад. Яке аз воситаҳои таъмини қонуният дар муносибатҳои муфлишавӣ истифода бурдани имкониятҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, хусусан ҷавобгарии чиноятӣ мебошад.

Ҷавобгарии чиноятӣ барои чиноятҳое, ки бо муфлишавӣ алоқаманданд дар моддаҳои 269 (ҳаракати ғайриқонунӣ ҳангоми муфлишавӣ), 270 (муфлисии бадқасдона), 271 (муфлисии сохта) КҔ ҔТ пешбинӣ карда шудаанд. Чиноятҳое, ки бо муфлишавӣ алоқамананд бештар вақт дар зери муносибатҳои маданий-ҳуқуқӣ рӯйпуш шуда ва хусусияти латентиро ба худ касб намудаанд. Ин чиноятҳо асосан ба муқобили ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни кредиторон, давлат ва дигар шахсон равона карда шудааст.

Объекти ин чиноятҳоро муносибатҳои ҷамъиятие, ки вобаста ба амалишавии тартиби қонуни муфлишавии субъектони фаъолияти соҳибкорӣ бавучуд меоянд, ташкил медиҳад.

Предмети чиноят аломати ҳатмии таркиби чиноят буда, ба сифати он:

а) молу мулк (молу мулк) – ин маҷмӯи ашё инчунин ҳуқуқҳои молу мулкӣ ва уҳдадориҳои субъектони ҳуқуқи маданий мебошад;

б) ухдадориҳои молу мулкӣ - ин чунин ухдадорие мебошад, аз рӯйи он як шахс (карздор) бояд ба фоидаи шахси дигар (кредитор) амали муайянро анҷом дихад. Масалан, молу мулкашро ба ў дихад, корро иҷро кунад, пул супорад ва гайра ё аз иҷрои ягон амал худдорӣ намояд.

Дар Қонуни ҶТ «Дар бораи муфлишшавӣ» на мағҳуми ухдадориҳои молу мулкӣ, балки мағҳуми ухдадориҳои пулӣ истифода шудааст. Мувофиқи Қонуни мазкур ухдадориҳои пулӣ гуфта ухдадории қарздор дар бораи ба кредитор пардоҳт намудани маблағи муайянни пулӣ, аз рӯйи шартномаи маданию ҳукуқӣ ва дигар асосҳое, ки Кодекси мадании ҶТ пешбинӣ менамояд, фаҳмида мешавад.

в) маълумот дар бораи молу мулк, миқдори он, маҳалли ҷойиршавӣ ё дигар маълумот оид ба молу мулк;

г) асноди (хуччатҳои) муҳосибавӣ – мувофиқан ба Қонуни ҶТ «Дар бораи баҳисобигрии муҳосибӣ ва ҳисботи молиявӣ» аз 25.03.2011 дар зери мағҳуми асноди муҳосибавӣ хуччатҳои аввалияни баҳисобигрии муҳосибӣ, сиёсати баҳисобигриӣ, нақшай ҳисобҳо, ҳисботи молиявӣ, шартномаҳо ва хуччатҳои дигари марбути баҳисобигрии муҳосибӣ ва тартиб додани ҳисботи молиявии ташкилотҳо фаҳмида мешавад.

Хуччатҳои аввалияни баҳисобигриӣ – хуччатҳои шаҳодат-дихандай амалиёт ё рӯйдодҳои ба анҷомрасида ё ҳуқуки ба анҷом расонидани он дар ҳомилҳои қоғазӣ ва электронӣ, ки дар асоси онҳо баҳисобигрии муҳосибӣ сурат мегирад.

Ҳисботи молиявӣ маҷмӯи маълумоте, ки ҳолат ва натиҷаи фаъолияти молиявии ташкилотҳоро дар асоси нишондодҳои баҳисобигрии муҳосибӣ тибқи стандартҳои байналмилалӣ ё миллӣ дар бар мегирад.

Сиёсати баҳисобигриӣ – принципҳои дақиқе, ки дар асоси хуччатҳои тасдиқнамудаи роҳбарияти ташкилот, маҷмӯи қоидаҳо, усулҳо ва тартиби пешбуруди баҳисобигрии муҳосибӣ ва тартиб додани ҳисботи молиявиро тибқи стандартҳои байналмилалӣ ва ё миллӣ муайян менамояд.

д) дигар асноди баҳисобигрии бухгалтерӣ - ин он хуччатҳои муҳосибие мебошанд, ки тартиб додани онҳоро Қонуни ҶТ «Дар бораи баҳисобигрии муҳосибӣ ва ҳисботи молиявӣ» пешбинӣ на-намудааст. Лекин, аз рӯи моҳият хуччатҳои баҳисобигриӣ буда, дар онҳо фаъолияти иқтисодии қарздор дарҷ гардидаанд. Ба дигар хуччатҳои баҳисобигрии муҳосибӣ метавон расидҳо (квитансияҳо) шартномаҳо, супоришҳо, дафтари бақайдгирии вакти кориро доҳил кард.

Тарафи объективии қисми 1 моддаи 269 КҖ ҆ ЧТ аз ҳаракатҳои гайриқонунье иборат мебошад, ки ҳангоми муфлисшавӣ ё ҳангоми пешбинии муфлисшавӣ содир шуда ва ба миқдори калон зарап расонидааст.

Ҳаракатҳои дар қисми 1 моддаи 269 КҖ ҆ ЧТ пешбинишударо шартан ба панҷ гурӯҳ ва дувоздаҳ намуд чудо намудан мумкин аст:

1) гурӯҳи аввал – ин панҷ намуди пинҳонкунӣ (пинҳон карданни молу мулк; пинҳон кардани уҳдадориҳои молу мулкӣ; пинҳон кардани маълумот дар бораи молу мулк, миқдори он, маҳалли ҷойгиршавӣ ё дигар маълумот оид ба молу мулк; пинҳон кардани асноди муҳосибавӣ; пинҳон кардани дигар асноди баҳисобгирии бухгалтерӣ, ки фаъолияти иқтисодиро дар бар мегиранд);

2) гурӯҳи дуввум – ин се намуди несту нобуд кардан (неству нобуд кардани молу мулк; несту нобуд кардани асноди муҳосибавӣ; несту нобуд кардани дигар асноди баҳисобгирии бугалтерӣ, ки фаъолияти иқтисодиро дар бар мегиранд);

3) гурӯҳи саввум – ин ду намуди таҳриф кардан (таҳриф кардани асноди муҳосибӣ; таҳриф кардани дигар асноди баҳисобгирии бухгалтерӣ, ки фаъолияти иқтисодиро дар бар мегиранд);

4) гурӯҳи чаҳорум – ин як намуди ба ихтиёри дигар кас voguzoштан (ба ихтиёри дигар кас voguzoштани молу мулк);

5) гурӯҳи панҷум – ин як намуди бегона кардан (бегона карданни молу мулк).

Цинояти мазкур дар шароити муфлисшавӣ ё пешбинии муфлисшавӣ содир карда мешавад. Шароти якум ин ҳангоми муфлисшавӣ содир намудани ҳаракатҳое, ки дар диспозитсияи моддаи 269 КҖ ҆ ЧТ нишон дода шудааст, мебошад. Муфлисшавӣ – ин аз тарафи қарздор дар ҳаҷми пурра қонеъ карда натавонистани талаби кредиторон оид ба уҳдадориҳои пулий ва иҷро карда натавонистани уҳдадориҳои ворид намудани пардохти ҳатмӣ мебошад, ки онро суди иқтисодӣ эътироф кардааст ё қарздор қодир набуданашро эълон намудааст фахмида мешавад.

Барои муфлис эътироф намудани шахси ҳуқуқӣ ва соҳибкори инфириодӣ қонунгузор, чунин алломатҳои муфлисшавиро пешбинӣ намудааст:

а) қонеъ карда натавонистани талаби кредиторон аз рӯйи уҳдадориҳои пули дар ҳаҷми пурра. Яъне уҳдадориҳои пулии қарздор нисбат ба молу мулкаш зиёд буда бинобар ин вазъи молиявии ӯ гайриқаноатбахш аст;

б) иҷро карда натавонистани пардохтҳои ҳатми дар назди буҷет;

в) ичро карда натавонистани ин уҳдадориҳо дар давоми се моҳ аз лаҳзаи эътибор пайдо карданашон;

г) аз тарафи суди иқтисодӣ эътироф намудани муфлишшавӣ.

Инчунин барои муфлис эътироф намудани соҳибкори инфириҷӣ қонунгузор як аломати дигарро пешбинӣ кардааст, ки бояд маблаги умумии уҳдадориҳо аз арзиши молу мулки онҳо зиёд бошад.

Шароити дуввум ин пешбинии муфлишшавӣ мебошад. Матҳуми пешбинии муфлишшавӣ дар қонунгузорӣ дода нашудааст. Қонунгузории ҷиноятӣ пешбинии муфлишшавӣ гуфта он ҳолатеро дар назар дорад, ки шаҳси хукуқӣ ё соҳибкори инфириҷӣ дарк мекунад, ки дигар наметавонад уҳдадориҳои худро дар оянда дар назди кредиторон ичро намояд.

Таркиби ҷиноят моддӣ буда, аз лаҳзаи расонидани зарари қалон хотимаёфта дониста мешавад. Заарар ба микдори қалон ҷунин зараре ҳисобида мешавад, ки агар он аз андозаи нишондиханда барои ҳисобҳо аз як ҳазор маротиба зиёд бошад.

Тарафи субъективии ҷиноят бо гуноҳ дар шакли қасди бевосита шарҳ дода мешавад.

Субъекти ҷиноят маҳсус – роҳбар ё молики ташкилоти қарздор ё соҳибкори инфириҷӣ, ки ба синни 16 расидаанд, шуда метавонанд. Қайд кардан ба маврид аст, ки содиршавии ҷинояти мазкур аз ҷониби сармуҳосиб, мудири мувақаттӣ, мудири беруна, мудири озмунӣ, коллекторҳо, муассиси ташкилот, ки дар моддаи 269 КҶ ҶТ ба сифати субъекти ҷиноят пешбинӣ карда нашудаанд, аз эҳтимол дур нест.

Қисми 2 моддаи 269 КҶ ҶТ барои дидою дониста бар зарари кредиторони дигар гайриқонунӣ қонеъ намудани талаботи молу мулкии кредиторони алоҳида аз ҷониби роҳбар ё моликӣ ташкилоти қарздор ё соҳибкори инфириҷӣ, ки аз вазъияти воқеии нодории худ (муфлиси) оғоҳанд, ҳамчунин қабул намудани ҷунин шакли қонеъгардонӣ аз ҷониби кредиторе, ки бар зарари дигар кредиторон аз бартарии ба ӯ фароҳам овардаи қарздор (нодор) оғоҳ аст, ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ намудааст.

Тарафи объективии ҷиноят аз ду кирдор, гайриқонунӣ қонеъ намудани талаботи молу мулкии кредиторони алоҳида ва қабул намудани ҷунин шакли қонеъгардонӣ аз ҷониби кредиторе, ки бар зарари дигар кредиторон аз бартарии ба ӯ фароҳам овардаи қарздор (нодор) оғоҳ аст, иборат мебошад.

Муқаррароти моддаи мазкур ба ҳифзи як аз принципҳои муфлишшавӣ - боадолатона ва мутаносибан аз рӯйи навбат қонеъгардонии талабҳои кредиторон. Мувоғиҳи моддаи 78 Қонун дар бо-

раи муфлишавӣ талабҳои кредиторон аз рӯйи навбати зайл қонеъ гардонида мешаванд:

дар навбати аввал талаби шаҳрвандоне, ки шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда дар назди онҳо барои расонидани заар ба ҳаёт ва саломатиашон масъулият дорад, қонеъ гардонида мешаванд;

дар навбати дуюм пардохти қўмакпуллии аз кор рафтан ва музди кори шахсоне, ки тибқи шартномаи меҳнатӣ, аз чумла тибқи қарордод кор мекунанд ва пардохти подош аз рӯйи шартномаҳои муаллифӣ ҳисобӣ карда мешаванд.

дар навбати сеюм - қонегардонии талабҳои кредиторон аз рӯйи уҳдадориҳое, ки барои онҳо молу мулки қарздор ба гарав гузашта шудааст;

дар навбати чорум – пӯшонидани қарз аз рӯйи пардохтҳои ҳатмии ба буҷет воридшаванда ва фондҳои гайрибуҷетӣ;

дар навбати панҷум – ҳисобӣ намудани талабҳои дигар кредиторон.

Қайд кардан ба маврид аст, ки риоя накардани яке аз ин навбатҳо боиси татбиқ гардидани қисми 2 моддаи 269 гардида метавонад.

Шароити содиркунни ҷиноят дар қисми 2 моддаи 269 ин вазъияти нодории (муфлисӣ) қарздор мебошад. КЧ ҶТ категорияи нодорӣ ва муфлишавиро ҳаммаъно ва баробар шуморидаст. Ҳол он ки нодорӣ муфлишавӣ нест. Нодорӣ раванди то судие мебошад, ки оид ба муайян соҳтани нодории қарздор аз тарафи кредиторон муайян карда мешавад. Нодориро кредиторон аз рӯйи ҳолатҳои пайдарҳам дар муддати се моҳ ичро нашудани уҳдадориҳои пуллии қарздор муайян мекунанд.

Таркиби ҷиноят моддӣ буда, аз лаҳзаи расонидани заари калон хотимаёфта дониста мешавад. Зарар ба миқдори калон ҷунин зараре ҳисобида мешавад, ки агар он аз андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо аз як ҳазор маротиба зиёд бошад.

Субъекти ҷиноят маҳсус – роҳбар ё молики ташкилоти қарздор ё соҳибкори инфириодӣ ё кредитор, ки ба синни 16 расидаанд, шуда метавонанд.

Роҳбари ташкилоти қарздор – мақоми яккаи ичроияи шахси ҳуқуқӣ ва инҷунин шахсони дигар, ки мутобики қонунгузорӣ фаъолияти хешро аз номи шахси ҳуқуқӣ бе ваколатнома амалий мегардонанд.

Соҳибкори инфириоди - шаҳрвандоне, ки аз лаҳзаи бақайдигирӣ бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ машғуланд фахмида мешавад.

Кредиторони озмунӣ – кредиторон аз рӯйи уҳдадориҳои пулӣ, ба истиснои шаҳрвандоне, ки қарздор дар назди онҳо барои расонидани зиён ба ҳаёт ва саломатиашон ҷавобгар аст, инчунин муассисони (иштирокчиёни) қарздор - шахси ҳуқуқӣ аз рӯйи уҳдадориҳое, ки аз чунин иштирок пайдо мешаванд.

Тарафи субъективии чиноят бо гуноҳ дар шакли қасди бевосита шарҳ дода мешавад. Яъне, субъект дидою доиста бар зарари дигар кредиторҳо принсипи боадолатона ва мутаносибан аз рӯйи навбат қонеъгардонии талабҳои кредиторонро вайрон намуда ва ба онҳо зарари калон мерасонад.

Категорияи чинояти дар моддаи 269 КҶ ҶТ муқарраргардида: қисмҳои 1 ва 2 начандон вазнин.

### Муфлисии бадқасдана

Муфлисии бадқасдана ҳамчун чиноят дар моддаи 270 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст.

Муфлисии бадқасдана, яъне бо мақсади ба манфиати худ ё шахсони дигар вонамуд сохтан ё зиёд кардани андозаи гайри қобили пардоҳт будани ташкилоти тиҷоратӣ аз ҷониби молик ё роҳбари он, ҳамчунин аз ҷониби соҳибкори инфириодӣ, агар он ба миқдори калон зарар расонида бошад, ё ба дигар оқибатҳои вазнин оварда расонад, фаҳмида мешавад.

Мағҳуми муфлисии бадқасдана дар Қонуни ҶТ «Дар бораи муфлишавӣ» низ пешбинӣ шудааст. Мувофиқи қисми 2 моддаи 10 Қонун «дар ҳолати муфлишавии қарздор бо айби муассисони (иштирокчиёни) вай ё дигар шахсони мансабдор, аз ҷумла бо айби роҳбари қарздор, ки барои ба қарздор ҳуқуқи додани супоришиҳои ҳатман иҷрошавандаро дорад ва ё ҳар гуна имконияти муайянсозии амали ӯро дорад (муфлишавии барқасд), муассисон (иштирокчиён) – шахсони ҳуқуқӣ ё дигар шахсони мансабдор ба ҷавобгарии субсидиарӣ қашида мешаванд».

Ба сифати предмети чиноят объектҳои ҳуқуқи маданий (ба гайр аз неъматҳои гайримоддӣ), ки дар моддаи 136 Кодекси мадании ҶТ пешбинӣ карда шудаанд баромад карда метавонад.

Тарафи объективии чиноят аз кирдор (дар шакли ҳаракатҳои бадқасдана оид ба вонамуд сохтан ё зиёд кардани андозаи гайри қобили пардоҳт будани ташкилоти тиҷоратӣ), оқибат (дар намуди зарари калон ва дигар оқибатҳои вазнин) ва робитай сабабӣ байни кирдор ва оқибат иборат мебошад.

Вонамуд сохтани андозаи гайри қобили пардоҳт будани ташкилоти тиҷоратӣ ё соҳибкори инфириодӣ – ин содир намудани ҳама-

гуна ҳаракатхое, ки ташкилотро ба ҳолати нодорӣ ё ба муфлишавӣ оварда мерасонад.

Зиёд кардан андозай гайри қобили пардохт будани ташкилоти тичоратӣ ё соҳибкори инфириродӣ ин содир намудани ҳамагуна ҳаракатҳотхое, ки дар ҳолати нодорӣ ва муфлишавии қарздор ба амал омада андозай гайри қобили пардохт будани ташкилоти тичоратиро зиёд мекунад.

Тарзҳои содиркунин муфлишавии бадқасдана асосан инҳоянд: бастани аҳдҳои бефоида; муттаҳид ё ҳамроҳ шудан бо ташкилоти қарздор; интиқоли маблаг ба суратхисоби дигар ташкилот; ташкил додани ҷамъияти ҳочагидории фарӯй; гирифтани кредит бо фоизи баланд; ба зиммаи худ гирифтани қарзҳои дигар шахсон ҳамчун кафил ва ғайраҳо.

Таркиби ҷиноят моддӣ буда, аз лаҳзаи расонидани зарари қалон ва дигар оқибатҳои вазнин хотимаёфта дониста мешавад. Зарар ба микдори қалон ҷунин зараре ҳисобида мешавад, ки агар он аз андозай нишондиҳанда барои ҳисобҳо аз як ҳазор маротиба зиёд бошад. Ба дигар оқибатҳои вазнин дохил мешаванд: аз даст додани ҷойҳои корӣ, барҳам ҳӯрдани ташкилот ва монанди инҳо, ки ҳусусияти иқтисодӣ доранд.

Субъекти ҷиноят маҳсус – роҳбар ё молики ташкилоти тичоратии қарздор ё соҳибкори инфириродӣ, ки ба синни 16 расидаанд, шуда метавонанд. Содиршавии ҷинояти мазкур аз тарафи шахсони дигар ба монанди мудири беруна, мудири озмуни, муассиси ташкилоти тичоратӣ ки дар моддаи 270 КҶ ҶТ ба сифати субъекти ҷиноят пешбинӣ карда нашуудаанд, низ мумкин аст.

Тарафи субъективии ҷиноят бо ғуноҳ дар шакли қасди бевосита шарҳ дода мешавад. Шаҳс ҳавфнокии ҷинояти ҳаракатҳои ҳудро дарк мекунад, содир намудани онҳоро меҳоҳад ва ба мақсади вонамуд соҳтан ё зиёд намудани андозай гайри қобили пардохт будани ташкилоти тичоратӣ ё соҳибкори инфириродӣ фаъолият мекунад.

Аломати дигари тарафи субъективии ҷиноят ин ангезаи он мебошад, ки дар қонунгузории ҷинояти ҳамчун «манфиати худ» ё «манфиати шахсони дигар» омадааст.

Қайд кардан ба мариҷ аст, ки мавҷудияти аломатҳои муфлисии бадқасдана дар баробари кормандони мақомоти хифзи ҳуқуқ, инчунин мудири муваққатӣ низ метавонад ошкор кунад.

Категорияи ҷинояти дар моддаи 270 КҶ ҶТ муқарраргардида: миёна.

## **Муфлисии сохта**

Муфлисии сохта ҳамчун чиноят дар моддаи 271 КҖ ҏТ муқаррар гардида, ин модда аз 1 қисм ва эзоҳ иборат мебошад.

Муфлисии сохта, яъне дидаю дониста аз ҷониби роҳбар ё молики корхонаи тиҷоратӣ, ҳамчунин соҳибкори инфириодӣ эълон кардани муфлисӣ бо мақсади ба таҳљука андохтани кредиторон барои дароз кардани муҳлат (отсрочка) ё қисм ба қисм додани (рассрочка) пардоҳти маблағ ба кредиторон ё таҳифи қарзҳо, ҳамчунин барои надодани қарзҳо, ки ба микдори қалон зарар расонидааст.

Дар Қонуни ҏТ «Дар бораи муфлишавӣ» бошад, омадааст, ки агар аризаи қарздор оид ба муфлис эътироф намуданаш ба суд дар ҳолати мавҷуд будани имконияти қонеъгардонии пурраи талабҳои кредиторон пешниҳод шуда бошад (муфлишавии сохта), қарздор, ки ҳамин аризаро пешниҳод намудааст, дар назди кредиторон барои зарари бо додани ҳамин ариза расонидааш ҷавобгар мебошад.

Предмети муфлишавии сохтаро маълумоти бардуруғ оид ба муфлишавии ташкилоти тиҷоратӣ ва соҳибкори инфириодӣ ташкил медиҳад.

Тарафи объективии чиноятро категорияи «дидаю дониста эълон кардани муфлисӣ» ташкил медиҳад.

Асос ва тартиби аз тарафи суд муфлис эътироф намудани соҳибкори инфириодӣ ва ё аз тарафи худи онҳо муфлис эълон гардиданашон, асоси аз тарафи суд муфлис эътироф намудани шахси ҳуқуқӣ, ё ин ки аз тарафи худи онҳо муфлис эълон намуданашон, инчунин тартиби барҳам додани чунин шахси ҳуқуқӣ, ё худ якҷоя бо кредиторон қабул кардани қарор дар бораи муфлишавӣ ва ихтиёран барҳамдии онҳоро Кодекси мадании ҏТ ва Қонуни ҏТ «Дар бораи муфлишавӣ» муайян кардаанд.

Қарздор, кредитор, прокурор ва дар ҳолатҳо, ки Қонун «Дар бораи муфлишавӣ» пешбинӣ намудааст, шахсони дигар низ ҳуқуки бо ариза ба суд муроҷиат намудан дар ҳусуси муфлис эътироф намудани қарздор бо сабаби иҷро накарданӣ уҳдадориҳои пулро доранд.

Қарздор ҳуқуқ дорад бо аризаи худ дар ҳусуси пешакӣ муқаррар намудани муфлишавӣ дар сурати мавҷуд будани ҳолатҳои бешӯбҳа шаҳодатдиҳанда дар бораи он ки вай наметавонад уҳдадориҳои пулӣ ва (ё) вазифаҳояшро оид ба ворид намудани пардоҳтоҳои ҳатмӣ дар муҳлатҳои муқарраршуда иҷро намояд, ба суд муроҷиат кунад.

Қарздор дар ҳамон ҳолат метавонад ба суд ариза диҳад, ки молу мулки мавҷудбудаи ў барои пардохти ҳарочоти суд кифоя бошад.

Ҳабари муфлис эътироф гардидани қарздор аз тарафи суде, ки дар бораи муфлис эътироф намудани қарздор ва оид ба кушодани истеҳсолоти озмунӣ ҳалнома қабул кардааст, дар воситаҳои аҳбори омма аз ҳисоби қарздор ва дар сурати набудани маблағҳои қарздор аз ҳисоби кредиторе, ки бо ариза оид ба муфлис эътироф намудани қарздор мурочиат кардааст, нашр карда мешавад.

Ҳамин тарик, қарздор бар хилоғи талаботи мавҷуда, борои бо мақсади ба таҳлука андохтани кредиторон барои дароз кардани мухлат (отсрочка) ё қисм ба қисм додани (рассрочка) пардохти маблағ ба кредиторон ё таҳфиғи қарзҳо, ҳамчунин барои надодани қарзҳо ғайриқонунӣ худро муфлис эълон намуда ва бо ин рафтораш ба кредиторон зарари калон мерасонад.

Дидаю дониста эълон кардани муфлишшавӣ ҳамон вақт соҳта эътироф карда мешавад, ки агар он дар асоси мӯқаррароти қонунгузории даҳлдор сурат гирифта бошад. Дар дигар ҳолатҳо, онро ҳамчун қаллобӣ метавон бандубаст кард.

Таркиби чиноят моддӣ мебошад, яъне аз лаҳзай расонидани зарари калон хотимаёфта дониста мешавад.

Зарари калон аломати ҳатмии тарафи объективии чинояти мазкур буда он дар натиҷаи дидаю дониста (бардуруӯғ) эълон кардани муфлиссии худ ба кредиторон расонида мешавад. Зарар ба миқдори калон чунин зараре ҳисобида мешавад, ки агар он аз андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо аз як ҳазор маротиба зиёд бошад.

Субъекти чиноят маҳсус – роҳбар ё молики ташкилоти тиҷоратии қарздор ё соҳибкори инфиродӣ, ки ба синни 16 расидаанд, шуда метавонанд.

Тарафи субъективии чиноят бо гуноҳ дар шакли қасди бевосита шарҳ дода мешавад. Яъне, субъект дидаю дониста бо мақсади ба таҳлука андохтани кредиторон барои дароз кардани мухлат (отсрочка) ё қисм ба қисм додани(рассрочка) пардохти маблағ ба кредиторон ё таҳфиғи қарзҳо, ҳамчунин барои надодани қарзҳо худро муфлис эълон менамояд ва ба онҳо зарари калон мерасонад.

Мақсади чиноят аломати ҳатмӣ буда он ба таҳлука андохтани кредиторон равона карда шудааст.

Қайд кардан ба марид аст, ки мавҷудияти аломатҳои муфлисии соҳтаро на аз тарафи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, балки аз тарафи мудири муваққатӣ ошкор карда мешавад.

Категорияи чинояти дар моддаи 271 КҶ ҶТ мӯқарраргардида: миёна.

## **Кирдори инхисорӣ (монополистӣ) ва маҳдуд кардани рақобат**

Кирдори инхисорӣ (монополистӣ) ва маҳдуд кардани рақобат ҳамчун чиноят дар моддаи 273 КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 3 қисм иборат мебошад.

Яке аз асосҳои инкишифӣ муносибатҳои иқтисодӣ ин мавҷудияти рақобати озод дар бозорҳои мол мебошад. Рақобат- ин мусобиқаи озоди субъектҳои хочагидор, ки амалиёти мустақилонаи онҳо имконияти таъсиррасонии яктарафаи ҳар кадоми онҳоро ба шароити умумии муомилоти мол дар бозори моли даҳлдор ба таври самарабаҳш маҳдуд менамояд. Дар натиҷаи рақобат субъектони хочагидор байни худ мусобиқа намуда, барои ба даст овардани натиҷаи беҳтарин кӯшиш мекунанд. Вале дар бозорҳои мол ёфт мешаванд субъектони хочагидоре, ки тавасути ба амал баровардани кирдорҳои инхисорӣ фаъолияти дигар субъектони хочагидорро ҳангоми ба амал баровардани рақобат маҳдуд месозанд. Вобаста ба ин, давлат чун назораткунандай риояи шартҳои мусобиқаи озоди субъектони хочагидор ва танзимсозандай фаъолияти онҳо ҳангоми ба амал баровардани рақобат, барои вайрон кардани қоидаҳои рақобат як қатор ҷораҳои таъсиррасонии ҳукуқиро муқаррар намудааст, ки яке аз онҳо ин ҷавобгарии чиноятӣ барои ба амал баровардани кирдори инхисорӣ (монополистӣ) ва маҳдуд кардани рақобат мебошад.

Ба ҷамъият ҳавғонокии ин чиноят дар он зоҳир мешавад, ки ҳангоми содир шудани он муносибатҳои мұтадили иқтисодии дар ҷомеа мавҷуда вайрон гашта, ба манфиатҳои истеъмолкунандагон дар самти ба даст овардани молу маҳсулоти босифат ва арzon таҷовуз мекунад. Чунки мавҷудияти рақобат дар бозори мол барои ба миён омадани маҳсулоти бо сифат сабаб гашта, маҳдуд ё мавҷуд набудани он ба ворид гаштани молҳои бесифат гардида метавонад.

Объекти бевоситаи ин чиноят – муносибатҳои ҷамъиятие, ки ба танзими тартиби амалисозии фаъолияти монополистӣ ва озодии рақобат дар бозори молу маҳсулот ва хизматрасонӣ равона гаштанд, ташкил мекунанд. Ба сифати объекти иловагӣ мутобики қисми 3 моддаи 273 КҶ ҶТ саломатӣ ва молу мулк баромад карда метавонад.

Тарафи объективии ин чиноят дар шаклҳои гуногуни ба амал баровардани кирдорҳои инхисорӣ зоҳир мегарданд. Мутобики сарҳати 10 моддаи 3 Қонуни ҶТ «Дар бораи рақобат ва маҳдудкуни фаъолияти инхисорӣ дар бозорҳои мол» аз 28 июли соли 2006 кирдорҳои инхисорӣ дар бозорҳои мол аз мавқеи ҳукмфармоии худ сўйистифода кардани субъекти хочагидор (гурӯҳи шахсон), бастани

созишинома ё ичрои амалҳои мувофиқашудае, ки бо қонунгузории зиддинхисорӣ манъ карда шудаанд, фахмида мешаванд.

Мутобики диспозитсияи моддаи 273 КҶ ҔТ қидорҳои инҳисорӣ дар шаклҳои зерин зоҳир гаштанашон мумкин аст:

1. Муқаррар намудани нарҳҳои баланд ё пасти инҳисорӣ;
2. Маҳдуд кардани рақобат бо роҳи тақсим кардани бозор;
3. Маҳдуд кардани доҳилшавӣ ба бозор, аз он танг карда ба-ровардани дигар субъектҳои фаъолияти иқтисодӣ;
4. Муқаррар намудан ё нигоҳ доштани нарҳҳои ягона.

Муқаррар намудани нарҳҳои баланд дар бозори мол бо мақсади амалисозии кирдори инҳисорӣ ин нарҳи моли муқарраркардаи субъекти хоҷагидорӣ дорои мавқеи ҳукмфармо дар бозори мол ва хеле баландтар аз нарҳи дар шароити рақобат дар бозори моли муқоисашаванд муқаррарнамудаи субъектҳои хоҷагидоре мебошанд, ки бо ҳаридорони (фурӯшандоҳои) мол ба як гурӯҳи шахсон шомил нестанд ва дар чунин бозори моли муқоисашаванд мавқеи ҳукмфармо надоранд ё нарҳ аз маблаги ҳароҷоти аз нигоҳи иқтисодӣ асоснокгардида ва даромади оқилонаи он ҳангоми истеҳсол ва фурӯши чунин мол бештар аст. Нарҳи моле, ки субъекти монополияи табий дар ҳудудҳои тарифи ба чунин мол муайяннамудаи мақомоти танзимкунандай монополияи табий муқаррар кардааст, нарҳи баланди инҳисорӣ буда наметавонад. Паст кардани нарҳҳо бошад, ин нарҳи моли муқарраркардаи субъекти хоҷагидори дорои мавқеи ҳукмфармо дар бозори мол, ки аз маблаги ҳароҷоти аз нигоҳи иқтисодӣ асоснокгардида ва даромади оқилонаи он ҳангоми истеҳсол ва фурӯши чунин мол камтар аст ё нарҳи моли дар бозори мол муқаррарнамудаи субъекти хоҷагидори дар бозори мол мавқеи ҳукмрон дошта, ки аз нарҳи дар шароити рақобат дар чунин бозори моли муқоисашаванд муайяннамудаи субъектҳои хоҷагидоре, ки бо ҳаридорони (фурӯшандоҳои) мол ба як гурӯҳи шахсон шомил намебошанд ва дар чунин бозори моли муқоисашаванд мавқеи ҳукмфармо надоранд, пасттар мебошад.

Муқаррар намудани нарҳи пасти инҳисории мол бошад, нарҳи моли муқарраркардаи субъекти хоҷагидори дорои мавқеи ҳукмфармо дар бозори мол, ки аз маблаги ҳароҷоти аз нигоҳи иқтисодӣ асоснокгардида ва даромади оқилонаи он ҳангоми истеҳсол ва фурӯши чунин мол камтар аст ё нарҳи моли дар бозори мол муқаррарнамудаи субъекти хоҷагидори дар бозори мол мавқеи ҳукмрон дошта, ки аз нарҳи дар шароити рақобат дар чунин бозори моли муқоисашаванд муайяннамудаи субъектҳои хоҷагидоре, ки бо ҳаридорони (фурӯшандоҳои) мол ба як гурӯҳи шахсон шомил

намебошанд ва дар чунин бозори моли мукоисашаванда мавқеи хукмфармо надоранд, пасттар мебошад.

Тақсим кардани бозор гуфта, ин тақсим намудани соҳаи муомилоти мол ё хизматрасоние мебошад, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ё қисмати он мол ё хизматрасониҳои ивазкунанда ё баҳамивазшаванда надорад, ки вобаста ба имконияти иқтисодии ҳаридор барои ба даст овардани мол дар қаламрави даҳлдор ва мавҷуд набудани чунин имконият берун аз ҳудуди он муайян мегардад.

Маҳдуд кардани доҳилшавӣ ба бозор дар монеъ шудан ба интиқол, ҷойгиркунӣ ё нигоҳдошти мол, ҳариди маҷбурий аз субъекти ҳоҷагидорӣ, муқаррар намудани манъи беасос дар фурӯши (ҳарид, иваз намудан, ба даст овардан) мол аз як минтақа ба минтақаи дигар ва монанди инҳо зохир мегардад.

Муқаррар намудан ва нигоҳ доштани нарҳи ягона он гоҳ шарти фаро расидани ҷавобгарии ҷиноятӣ шуда метавонад, ки агар дар байни субъектони рақобаткунанда маслиҳати пешакӣ ҷой дошта бошад.

Тарафи субъективии ҷиноят гуноҳ дар намудани қасди бевосита тавсиф меёбад. Мақсади ин ҷиноят ба амал баровардани фаъолияти инхисорӣ ва маҳдуд кардани рақобат бо роҳи манъ намудан, маҳдуд кардан ё танг карда баровардани субъектони фаъолияти иқтисодӣ аз бозори мол, ки имконият медиҳад дигар субъектон фоидай моддии зиёд ба даст оваранд.

Ба сифати субъектони ин ҷиноят роҳбарони субъектони фаъолияти тиҷоратию гайритичоратӣ, соҳибкорони инфиродӣ, ҳамчунин шахсони мансабдори давлатӣ, ки барои маҳдуд намудани рақобат дар бозори мол бо субъектони фаъолияти иқтисодӣ созиш кардаанд, баромад карда метавонанд.

Агар кирдори инхисорӣ (монополистӣ) ва маҳдуд кардани рақобат бо истифода аз мақоми хизматӣ аз ҷониби шахси мансабдор содир карда шавад, чунин кирдор ҳамчун ҳолати вазнинкунанда бо банди "в" қисми 3 моддаи 273 КҔ банду даст карда мешавад.

Ҳолатҳои вазнинкунандаи моддаи 273 КҔ дар қисми 2 ва 3 он муқаррар карда шудааст.

- қисми 2:

а) тақроран;

б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳти пешакӣ содир шуда бошад.

- қисми 3: кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, агар:

а) бо зӯроварӣ ё таҳдиди истифодаи он;

б) бо несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки гайр ё таҳдиidi несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки гайр бидуни нишонаҳои тамаъҷӯй;

в) бо сӯиистифодаи мақоми хизматӣ;

г) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир шуда бошад.

Дар ин ҳолат кирдорҳои инхисорӣ ва маҳдуд кардани рақобат натанҳо ба муносибатҳои ҷамъиятие, ки ба танзими тартиби амалисозии фаъолияти монополистӣ ва озодии рақобат дар бозори молу маҳсулот ва хизматрасонӣ равона гаштаанд, тачовуз мекунанд, балки иловатан ин кирдорҳо ба саломатӣ ва молу мулки шахсони алоҳида низ зарар мерасонанд.

Банди “а” ва “б” қисми 3 моддаи 273 КҶ лату қӯб, расонидани зарари сабук ё дараҷаи миёна ба саломатӣ, ҳамчунин несту нобуд ё вайрон кардани молу мулкро дар бар гирифта иловатан бо дигар моддаҳои ҷиноятҳо муқобили шаҳсият ё муқобили моликиятро бандубаст карданро талаб намекунад. Агар дар натиҷаи кирдорҳои инхисорӣ ва маҳдуд кардани рақобат зарари вазнин ба саломатӣ ё одамкушӣ содир карда шавад, дар ин сурат иловатан бо моддаҳои 110 ё 104 КҶ бандубаст намудан зарур аст.

Дар фарқият аз тамаъҷӯй кирдорҳои инхисорӣ ва маҳдуд кардани рақобат бо истифода аз несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки гайр ё таҳдиidi содир кардани чунин кирдорҳо дар ҳолате ҷой дорад, ки чунин ҳаракатҳо ба талаби бе музд додани молу мулк ё ҳуқӯқ ба молу мулк ё ҳаракатҳои ҳусусияти молу мулкидощта, ки дар натиҷааш муносибатҳои молу мулкӣ вайрон мешаванд, алоқаманд нестанд. Баракс, қасди гунаҳгор бо истифодаи тарзҳои номбаршуда ба маҳдуд кардани рақобат ва ба амал баровардани фаъолияти инхисорӣ равона карда шудааст.

Категорияи ҷиноятӣ дар моддаи 273 КҶ ҶТ муқарраргардида: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна; қисми 3 вазнин.

### **Барқасдона вайрон кардани қоидаҳои нарҳгузорӣ, баргузории савдои оммавӣ ё тендер ё музоядаҳо (ауксион)**

Барқасдона вайрон кардани қоидаҳои нарҳгузорӣ, баргузории савдои оммавӣ ё тендер ё музоядаҳо (ауксион) дар моддаи 274 КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм ва эзоҳ иборат мебошад: барқасдона вайрон кардани қоидаҳои нарҳгузорӣ, баргузории савдои оммавӣ ё тендер ё музоядаҳо, ки ба молики молу мулк, созмондиҳандаи савдо ё тендер ё музояда, ҳаридор ё дигар субъекти ҳочагидорӣ ба миқдори калон зарар расонидааст.

Муносибатҳои ҷамъиятий дар соҳаи гузаронидани савдои оммавӣ ё тендер ё музоядаҳо (ауксион) тибқи Қонуни ҶТ “Дар бо-

раи хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ” аз 03.03.2006 сол, Қонуни ҶТ “Дар бораи савдо ва хизматрасонии майшӣ” аз 19.03.2013 сол, Қарори Ҳукумати ҶТ “Дар бораи ҳолат ва тартиби фурӯши объекти хусусии давлат дар тендер” аз якуми марта соли 2004, фармоиши Агентии хариди мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати ҶТ “Дар бораи ҳолати комиссияи тендерӣ” аз 14 январи соли 1999 ва дигар санадҳои меъёри ҳуқуқӣ ба танзим дароварда мешаванд. Мақсад аз ин модда муқаррар намудани ҷавобгарии чинояти барои кирдорҳои дар диспозитсияи моддаи тафсиршаванда пешбинишуда, барои мусоидат намудан ба иштироки ҳамаҷониба ва равнақу ривоҷи рақобат миёни молрасонҳои (пудратчиёни) ватанӣ ва ҳам ҳориҷӣ равона карда шудааст.

Объекти чинояти мазкур ин тартиби қонунан амали гузаронидани қоидаҳои баргузори савдои оммавӣ ё тендер ё музоядаҳо (ауксион) ва амали кардани контрол аз болои фаъолияти он мебошад. Дар натиҷаи содир намудани чинояти мазкур он тартибе, ки алақай дар қонунгузорӣ муайян карда шудааст вайрон карда мешавад ва дар натиҷа ба иштирокчиёни он зарар расонида мешавад. Бояд қайд намуд, ки қоидаҳои баргузории савдои оммавӣ ё тендер ё музоядаҳо (ауксион) тибқи талаботи санадҳои меъёри ҳуқуқие, ки дар боло зикр карда шуданд ва дигар санадҳои меъёри ҳуқуқӣ гузаронида мешаванд.

Тарафи объективии чиноят кирдор дар шакли ҳаракат содир карда мешавад. Тибқи талаботи диспозитсияи моддаи мазкур дар содир намудани ҳаракатҳои зерин ифода мегардад:

а) вайрон кардани қоидаҳои гузаронидани савдои оммавӣ – ин фаъолияти шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфириодӣ оид ба муносибатҳои ҳариду фурӯши молҳои истехсолгардида, коркард ё ҳаридшуда, инчунин иҷрои кору хизматрасонии майшӣ вобаста ба фурӯши маҳсулот мебошад;

б) вайрон кардани қоидаҳои гузаронидани тендер – ин озмуне (конкурсе) мебошад, ки дар байни довталабон барои иҷрои муасисир ва самараноки кору хизматрасонӣ ва ё таҳвили намуди мол муайян бо мақсади интиҳоби яке (ё якчанд) аз онҳо ва барояш (барояшон) супоридани иҷрои ин кор ё хизматрасонӣ гузаронида мешавад;

в) вайрон кардани қоидаҳои гузаронидани музоядаҳо (ауксион) – ин намуди фурӯши объектҳои хусусигардонӣ, ки аз ҳаридор иҷрои ягон шартро нисбати объекти ҳаридашаванда баъди хусусигардонии он талаб намекунад.

Барои гузаронидани чунин чорабиниҳо шахси ҳуқуқӣ онҳоро тайёр мекунад, зълон менамояд ва мегузаронад ва аз рӯйи натиҷаи онҳо аз номи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё аз номи

худ уҳдадориҳои муайянро ба ҷо меоварад. Чунин ҷораби-ниҳоро метавонанд мақомоти даҳлдори давлатии аз ҷониби Ҳукумати ҶТ ваколатдоршуда, инчунин, дигар мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳо бо супориши мақомоти ҳокимиияти иҷроияи аз ҷониби Ҳукумати ҶТ ваколатдоршуда гузаронад.

Қоидаҳои гузаронидани савдои оммавӣ, тендер ва музо-ядоҳо (ауксион) дар санадҳои меъёрии ҳукуқии ҶТ, санадҳои дар боло зикргардида инъикос ёфтаанд, бинобар ин, барои муайян намудани он, ки қадом қоидаҳо вайрон карда шудаанд, бояд ба онҳо муроҷиат кард. Мисол, барои гузаронидай тендер дар аввал бояд дарҳости тендерӣ (пешниҳод дар ҳусуси молрасонӣ, иҷрои кор ё анҷоми хизматрасонӣ ҳангоми баргузор кардани озмуни ҳарид) эълон карда шавад. Дар ин маврид субъекти эълонкунандай тендер бояд ҳуҷҷатҳои тендериро (лифофаи ҳуҷҷатҳо, ки дорои шартҳо ва тартиби гузаронидани тендер бу-да, аз ҷониби ташкилоти ҳаридор ба молрасон (пудратҷӣ) барои таҳияи дарҳости тендерӣ пешниҳод карда мешавад) омода карда ба ишқиротчиён пешниҳод бикунад. Дар натиҷаи пешниҳоди ҳуҷҷатҳои лозима аз ҷониби иштирокчиёни тендер бари муайян кардани ғолиби тендер комиссияи тендерӣ (роҳбари ташкилоти ҳаридор бо пешниҳоди воҳиди ҳарид барои ҳар як ҳариди алоҳида таъсис медиҳад. Комиссияи тендерӣ аз ҳисоби мутахас-сисони соҳибихтисоси соҳаҳое, ки ба мавзӯи (предмети) ҳарид мувофиқанд ва мутахассис оид ба ҳарид ташкил гардида, бояд шумораи тоқ, vale на камтар аз се нафарро дар баргирад) таш-кил карда мешавад.

Қоидаи музояда бошад – музояда дар сурати иштироки на камтар аз ду нафар гузаронидай мешавад; барои гузаронидани музояда фурӯшандагӣ бояд комиссияро дар ҳайати ҳафт нафар таъсис диҳад ва чунин комиссия ҳамон вақт салоҳиятнок ҳисоб мешавад, ки агар дар кори он на кам аз ҷорӣ нафар аъзоён ишти-рок намоянд. Иштироки иштироки категорияҳои алоҳидаи шах-сон дар музояда манъ аст (кормандони фурӯшандагӣ, ташкилот-чи музояда ё аъзоёни комиссияи музоядавӣ ва ғ.).

Қоидаҳои дар боло овардашуда бояд бечуну ҷарои иҷро карда шавад, дар сурати вайрон кардан боиси ҷавобгари мегардад. Инро низ бояд қайд намуд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудани қоидаҳои баргузори савдои оммавӣ, тендер ё музоядаҳоро (ауксион) Ҳукумати ҶТ муайян менунад. Назорати давлатиро дар ин самт бошад мақомоти маҳсусгардонидашуда амали мекунанд. Инчунин дар Қонуни ҶТ “Дар бораи ҳусусигардонии моликияти давлатӣ” аз 15.05.1997 сол, чунин мӯқаррарот пешбинӣ карда шудааст: Ҳусусигардонӣ ба шаклҳои зерин сурат мегирад:

а) ба савдо гузошта фурӯхтан;

б) аз рӯйи лоиҳаи инфириодии хусусигардонӣ дар асоси озмун.

Савдо ба намуди музояда ё тендер гузаронида мешавад. То гузаронидани савдо фурӯшандагӣ вазифадор аст бо талаби харидор ба ў оид ба объекте, ки хусусӣ гардонида мешавад, маълумоти пурра дихад.

Таркиби чинояти дар моддаи 274 КҶ ҶТ оварда шуда аз рӯйи соҳти диспозитсияи он ба таркиби моддӣ тааллуқ дорад. Ин чунин маъно дорад, ки вайрон кардани қоидаҳои баргузори савдои оммавӣ ё тендер ё музоядаҳо (ауксион) танҳо он вакт чиноят зътироф карда мешавад, ки агар он ба ҷабрдида зарар ба миқдори қалон расонида бошад.

Ба сифати ҷабрдиагони чинояти мазкур молики молу мулк, созмондиҳандай савдои оммавӣ, созмондиҳандай тендер ё созмондиҳандай музояда, харидор ё дигар субъекти ҳочагидорӣ (ҳам шахсони ҳукуқӣ ва ҳам шахсони воқеӣ) баромад мекунад.

Тарафи субъективии ин чинояти гуноҳ дар шакли қасди бевосита ифода мегардад, яъне шаҳс медонад ҳаракатҳои худ қоидаҳои баргузории савдои оммавӣ, тендер ё музояда (ауксион)-ро вайрон карда истидааст ва ҳоҳони он буда дар натиҷа ба ҷабрдида зарар мерасонад. Қасди бевосита аз он маълум карда мешавад, ки дар диспозитсияи худи модда ибораи бадқасдана истифода карда шудааст. Ангезаи чиноят метавонад гуногун бошад, лекин барои бандубаст аҳаммият надорад.

Субъекти чинояти мазкур маҳсус мебошад, чунки чунин қоида вайронкуниҳо аз ҷониби шахсони масъул содир карда мешавад. Метавонад ба сифати он ташкилотчии савдои оммавӣ, тендер ва ё музояда (ауксион), ки барои амалий соҳтани фурӯши объектҳои моликияти дар чунин ҷорабиниҳо ваколатдор карда шудаанд, инчунин аъзоёни комиссияи савдои оммавӣ, тендер ё музояда (ауксион) баромад намоянд.

Дар қисми 2 моддаи 274 КҶ ҶТ чунин ҳолатҳои вазнинкундандаи ин чиноят муқаррар гардидаанд:

а) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;

б) ба миқдори маҳсусан қалон содир шуда бошад.

Мувофиқи эзоҳи моддаи 274 КҶ ҶТ – дар моддаи мазкур таҳти мағҳуми зарар ба миқдори қалон зараре фаҳмида мешавад, ки он аз андозаи нишондиҳанда барои хисобҳо панҷсад маротиба ва зарар ба миқдори маҳсусан қалон аз ду ҳазор маротиба зиёд бошад.

Категорияи чинояти дар моддаи 274 КҶ ҶТ муқарраргардида: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна.

## **Истифодаи ғайриқонунии воситаҳои фардиқунонии иштирокчиёни аҳдҳои гражданий, молҳо, корҳо ва хизматрасонӣ**

Истифодаи ғайриқонунии воситаҳои фардиқунонии иштирокчиёни аҳдҳои гражданий, молҳо, корҳо ва хизматрасонӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 275 КҶ ҶТ мукаррар гардида, ин модда аз қисм иборат мебошад: Истифодаи ғайриқонунии номи фирмавӣ, ҳамчунин номи маҳалли истехсоли мол, тамғаи молӣ ва тамғаи хизматрасонии гайр нисбат ба мол ва хизматрасонии шабеҳ, агар ин кирдорҳо такроран пас аз додани ҷазои маъмурӣ содир гардида ё ба микдори қалон зарар расонида бошанд.

Дар қисми 2 ва 3 моддаи 275 КҶ ҶТ чунин ҳолатҳои вазнинкунанда ва маҳсусан вазнинкунанда ин чиноят мукаррар гардидаанд:

- қисми 2: истифодаи ғайриқонунии тамғагузории огоҳкунанда нисбат ба номи маҳалли истехсоли мол ё тамғаи молие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта нашудааст, агар ин кирдор такроран пас аз додани ҷазои маъмурӣ содир шуда ё ба микдори қалон зарар расонида бошад.

- қисми 3: кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, агар аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ё аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир шуда бошанд.

Объекти чиноят – муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки барои таъмини рақобатти солим дар фаъолияти соҳибкорӣ равона карда шудааст. Ба сифати объекти иловагӣ манфиатҳои молу мулкии соҳибкор, ки дар натиҷаи истифодаи ғайриқонунии нишонаи молию хизматрасонӣ ба ўзарари молу мулки расонида шудааст, баромад мекунад.

Предмети ин чиноятро нишони молӣ, нишонаи хизматрасонӣ, номи фирмавӣ, номи ҷойи истехсоли мол ё нишонагузории ба онҳо монанд ба маҳсулот ва хизматрасонии шабеҳ шуда метавонад.

Мутобики моддаи 1 Қонуни ҶТ “Дар бораи тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ” аз 5 марта соли 2007 тамғаи молӣ ва тамғаи хизматрасонӣ (минбаъд – тамғаи молӣ) – нишонаҳое, ки барои фардиқунонии молҳо, корҳои иҷрошавандӣ ё хизматрасониҳои (минбаъд – молҳо) шахсони вожӣ ё шахси ҳуқуқиёне, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машғуланд, истифода бурда мешаванд. Ба сифати тамғаҳои молӣ нишонаҳои вожавӣ, тасвирӣ, ҳаҷмдор ва дигар нишонаҳо ё омехтаи (комбинатсияи) ин намуди нишонаҳо метавонанд ба қайд гирифта шаванд. Тамғаи молиро дар ҳар гуна ранг ё омезиши рангҳо ба қайд гирифтани мумкин аст.

Номи фирмавӣ – маҷмӯи номҳо, номҳои кӯтохкардашуда ё пурраро, ки субъекти фаъолияти ҳоҷагидорӣ, новобаста аз шакли

моликияташ ба фирма мегузорад, фаҳмида мешавад<sup>81</sup>. Мутобиқи қисми 4 моддаи 55 Кодекси маданий шахси ҳукукие, ки ташкилоти тиҷоратӣ мебошад, бояд номи фирмавӣ дошта бошад. Шахси ҳукукие, ки номи фирмавии он мувофиқи тартиби муқарраргардида ба қайд гирифта шудааст, барои истифодаи он ҳуқуки мустасно дорад. Шахсе, ки номи ба қайд гирифташудаи фирмавии шахси дигарро гайриқонунӣ истифода мекунад, бо талаби соҳиби ҳуқуқдори номи фирмавӣ вазифадор аст истифодаи онро қатъ карда, зиёни расонидаашро чуброн намояд.

Номи ҷойи истехсоли мол гуфта номи пурра ё кутоҳкардашудаи воҳиди ҷуғрофиеро меноманд, ки бо ин ё он ҳусусияти табии ҳоси ҳуд машҳур шуда, дар тамғаи молӣ зикр шуда, ба қайди давлатӣ гирифта шудааст. Масалан, “Оби Шоҳамбари”.

Нишонагузории ба онҳо монанд бошад, тамғаҳое мебошанд, ки ба сифати тамғаи молӣ ё хизматрасонӣ истифода шуда, ба ҳамдигар то андозаи фарқнакунанда ё нисбатан кам фарқунанда шабоҳат доранд, ба ҳисоб мераванд. Масалан, ба ҷойи фабрикаи «Ширин» фабрикаи «Ширини» ё ба ҷойи теги риштарошии «Gillette» теги «Gillello» ва ғ.

Ҳифзи ҳукукии нишони молӣ, нишонаи хизматрасонӣ, номи ҷойи истехсоли мол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси бақайдгирии давлатии он тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Тоҷикистон ё дар асоси санадҳои ҳукукии байналмилалие, ки аз ҷониби Тоҷикистон эътироф гардидаанд, дода мешавад.

Барои нишони молӣ, нишонаи хизматрасонӣ, номи ҷойи истехсоли моли бақайдгирифташуда шаҳодатнома дода мешавад. Шаҳодатнома аввалияти тамғаи молӣ ва ҳуқуки истисноиро ба тамғаи молӣ нисбат ба молҳои дар шаҳодатнома зикргардида тасдиқ менамояд. Соҳибҳуқӯқ ҳуқуқ дорад тамғаи молиро истифода барад ва истифодабарии онро аз ҷониби шахсони дигар манъ намояд. Ягон шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ ҳуқуқ надорад, ки тамғаи молии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзшавандаро бе иҷозати соҳибҳуқӯқ истифода барад.

Соҳибҳуқӯқ метавонад дар баробари тамғаи молӣ ё хизматрасонӣ тамғаи огоҳкунанда, ифодакунандай он, ки ин тамғаи молӣ ё хизматрасонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст, гузорад. Ин тамғагузории огоҳкунанда предмети қисми 2 моддаи 275 КҶ ҶТ ташкил мекунад.

<sup>81</sup> Тафсир ба КҶ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 540.

Дар зери мафхуми истифодаи тамгаҳои огоҳкунанда истифодаи онро дар мол ё қоғазпечи он, ҳангоми рекламаи молу хизматрасонӣ ё ҳангоми ярмаркаву намоишҳо фаҳмида мешавад.

Тарафи объективии ин чиноят аз унсурҳои зерин иборат аст:

1. Истифодаи гайриқонуни нишонаи моли гайр, нишонаи хизматрасонӣ, номи фирма, номи чойи истеҳсоли мол ё нишонагузории ба онҳо монанд ба маҳсулот ва хизматрасонии шабех, ҳамчунин истифодаи гайриқонуни тамғагузории огоҳкунанда нисбат ба нишони мол ё номгӯй чой истеҳсоли мол, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта нашудааст

2. Оқибати чиноят – фаро расидани зарар ба микдори калон.

3. Алоқаи сабабӣ байни кирдор ва оқибат.

Истифодаи гайриқонуни нишонаи моли гайр, нишонаи хизматрасонӣ, номи фирма, номи чойи истеҳсоли мол ё нишонагузории ба онҳо монанд ба маҳсулот ва хизматрасонии ҳамшабех маънои бе иҷозати соҳибҳукуқ дар муомилоти маданий дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурдани тамғаи молӣ (ё нишонае, ки он то дараҷаи иштибоҳангез монанд аст) нисбат ба молҳое, ки барои фардиқонуни онҳо тамғаи молӣ ба қайд гирифта шудааст (ё нисбат ба молҳои бо ин молҳо якхела), дорад.

Тамғаи молӣ ё нишонае, ки ба он то дараҷаи иштибоҳангез монанд аст, истифодашуда маҳсуб меёбад, аз ҷумла: дар молҳо, тамғакоғазҳо, борпечҳои молҳое, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол мешаванд, барои фурӯш пешниҳод мешаванд, фурӯхта мешаванд, дар намоишгоҳу ярмаркаҳо намоиш дода мешаванд ё ба тарзи дигар ба муомилоти маданий ворид мегарданд ё бо ҳамин мақсадҳо нигоҳ дошта ё интиқол дода шуда ва ё ба қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда мешаванд; ҳангоми иҷрои корҳо, расонидани хизматҳо; дар ҳуҷҷатҳои марбут ба баровардани молҳо ба муомилоти маданий; ҳангоми пешниҳоди молҳо ба фурӯш; дар шабакаи Интернет, хусусан дар номи доменҳо ё шаклҳои дигари нишонӣ додан истифода бурда шавад.

Молҳо, тамғакоғазҳо, борпечҳои молҳое, ки дар онҳо тамғаи молӣ ё нишонае, ки ба он то дараҷаи иштибоҳангез монанд аст, гайриқонуний истифода бурда мешаванд, молҳои қалбакӣ ҳисоб мебанд.

Моддаи 375 КҔ дорои преюдитсияи маъмурӣ мебошад, яъне аввалан истифодаи гайриқонуни нишонаи мол агар ба микдори калон зарар нарасонида бошад, бояд барои фаро расидани ҷавобгарии чиноятӣ шахс дар давоми сол бо моддаи 638 Кодекси ҳуқуқвайронқуни маъмурӣ кашида шуда бошад. Дар акси ҳол, шахс барои истифодаи гайриқонуни нишонаи мол он тоҳ бе ҷавобгарии чиноятӣ кашида мешавад, ки агар ба микдори калон

зарар расонида бошад. Мутобиқи эзоҳи моддаи 276 КҶ зарар ба микдори калон чунин зарар ҳисобида мешавад, ки агар аз андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо як ҳазор маротиба зиёд бошад.

Тарафи субъективии ин чиноят бо қасди бевосита ва бавосита ифода меёбад. Ҳангоми баъди татбиқи ҷазои маъмурӣ ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидани шахс барои истифодаи гайриқонуни нишони мол ғуноҳ бо қасди бевосита ифода меёбад. Чунки шахс дарк мекунад, ки нишони молиро гайриқонунӣ, новобаста аз татбиқи ҷазои маъмурӣ истифода бурда истодааст.

Субъекти чиноят шахси ҷисмонии мукаллафи ба синну соли 16 расида шуда метавонад.

Категорияи чинояти дар моддаи 275 КҶ ҶТ муқарраргардида: қисмҳои 1 ва 2 начандон вазнин; қисми 3 миёна.

### **Дидаю дониста додани реклами бардуруғ**

КҶ ҶТ дар моддаи 276 ҷавобгарии чиноятиро барои дидаю дониста додани реклами бардуруғ пешбинӣ намудааст. Ин моддаи аз 2 қисм ва эзоҳ иборат мебошад. Аз рӯйи муқаррароти қисми якуми моддаи мазкур, аз ҷониби рекламиҳанда дидаю дониста додани маълумоти бардуруғ оид ба мол, кор ё хизматрасонӣ, инчунин таҳиякунандагон ё фурӯшандагони онҳо, ки бо нияти ғаразнок содир шудааст, чиноят ҶТроф мешавад. Дар ин меъёр ҳарчанд шартҳои ҷавобгарии чиноятӣ барои дидаю дониста додани реклами бардуруғ муқаррар шуда бошанд ҳам, мағҳумии расмии реклами ва реклами бардуруғ дода нашудааст. Барои тасавурроти амиқ пайдо намудан оид ба мағҳумҳои мазкур моро ба дигар соҳаи ҳукуқ ҳавола менамояд, яъне ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи реклами» аз 1 августи соли 2003 таҳти № 34.

Вожаи «реклами» аз қалимаи фаронсавӣ ва лотинии «reclame – фарёд мекунам» гирифта шудааст. Он дар Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ<sup>82</sup> ба маъни бо роҳҳои ғуногун таъриф ва таблиғ намудани моле ва ё ҷизи дигаре барои ҷалби назари ҳаридорон, тамошобинон ва ғ., паёми бозаргонӣ, эълони тиҷоратӣ, маънидод шудааст. Ҳамзамон, мағҳумии расмии он дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи реклами» чунин муқаррар шудааст: «реклами – иттилооте, ки дар ҳар шакл, тавассути ҳар навъ воситаҳо оид ба шахси воқеӣ ва ҳукуқӣ, молҳо, гояҳо ва ташаббусҳо (ахбори реклами) паҳн мешаванд ва барои доираи васеи шахсон пешбинӣ шуда, ҷиҳати ташаккул ё дастгирии шавқманӣ ба шахсони воқеӣ

<sup>82</sup> Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ (иборат аз 2 ҷилд) Ҷилди 2. Душанбе, 2008. С. 161.

ва хукуқӣ, молҳо, гояҳо, ташаббусҳо таъйин гардида, барои фурӯҳтани молҳо, гояҳо ва ташаббусҳо мусоидат менамояд».

Аз тафсири забонӣ ва мағҳуми расмӣ-хукуқии реклама маълум мегардад, ки он бо мазмуни якхела, яъне бо роҳу усулҳои гуногун манзур намудани иттилоот оид ба шахси воқеӣ ва хукуқӣ, молҳо, иҷрои кор ва хизматрасониро ифода менамояд.

Ба сифати объекти рекламашаванда мол, воситаҳои фардиӯнинии он (номи фирмавӣ, тамғаи молӣ, тамғаи хизматрасонӣ номи маҳалли истехсоли мол ва ғ.), истехсолкунанда ё фурӯшандай мол, натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ ё ҷорабинӣ (аз ҷумла мусобиқаи варзишиӣ, консерт, озмун), ки реклама барои ҷалби диққат ба онҳо равона шудааст баромад менамояд.

Баъзан мавриди, рекламадиҳандагон (истехсолкунандағони реклама ва пахнкунандағони он) бо мақсадҳои ғаразноки ҳуд дар мавриди фурӯши мол, иҷрои кор, хизматрасонӣ ва ғ. қӯшиш менамоянд, ки ба истифодабарандагони реклама иттилооти бардуруғ манзур намоянд. Бо мақсади ҳимояи хукуқ ва манфиатҳои қонунии субъектони муносиботи хукуқӣ дар ин соҳа (истифодабарандагони реклама) Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи реклама» қабул шудааст. Дар КҶ ҶТ ва Кодекси хукуқвайронкунии маъмурии Чумхурии Тоҷикистон ҷавобгарӣ мӯқаррар шудааст.

Тибқи моддаи 9 Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи реклама», реклама бардуруғ чунин реклама мебошад, ки тавассути он рекламадиҳанда (истехсолкунандаи реклама, пахнкунандаи реклама) истифодабарандай рекламаро қасдан ба иштибоҳ меандозад. Бойси қайд аст, ки аз рӯйи мӯқаррароти меъёри мазкур ба рекламаи бардуруғ роҳ дода намешавад. Барои ин кирдори зиддиҳукуқӣ, яъне дидою дониста додани рекламаи бардуруғ дар моддаи 276 КҶ ҶТ ҷавобгарӣ мӯқаррар шудааст, ки он аз ду қисм иборат мебошад.

Объекти ҷинояти моддаи 276-ро муносибатҳои ҷамъияти дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ, аз ҷумла манфиатҳои иқтисодӣ ва молу мулкии соҳибкорони инфириодӣ, шахсони хукуқӣ ва дигар истифодабарандагони реклама (шахсони воқеӣ – шаҳрвандони Чумхурии Тоҷикистон, шаҳрвандони ҳориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд ё хукуқие, ки реклама ба маълумоташон расонида мешавад) ташкил медиҳанд.

Дар ҳолати дидою дониста додани иттилои бардуруғ оид ба моли бесифат ва гайристандартӣ, ки он ба саломатии инсон зарар мерасонад, агар он дастраси истифодабарандай реклама шуда, ба саломатии ўзарар расида бошад, дар ин маврид ин кирдор ҳамчун мачмӯи ҷиноята бо дастрасии моддаи 20 ва моддаҳои даҳлдори Қисми маҳсуси КҶ ҶТ бандубаст карда мешавад.

Боиси қайд аст, ки дар атрофи объекти ин чиноят мутахассисони Ватанй андешаҳои гуногун доранд. Ба андешаи яке аз муаллифон, объекти ин чиноят муносибатҳои ҷамъиятие, ки ҳимояи ҳукуқ ва манфиатҳои қонунии истеъмолкундандагонро таъмин менамоянд, ба ҳисоб мераванд<sup>83</sup>.

Тибқи моддаи 1 Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимояи ҳукуқи истеъмолкундандагон» аз 9 декабря соли 2004 № 72 истеъмолкунанда – шаҳси воқеӣ ё ҳукуқие, ки ният дорад мол (ичрои кор, хизматрасонӣ)-ро фармоиш дидад ё ҳаридорӣ намояд, ё ҳуд онҳоро танҳо барои эҳтиёҷоти шаҳсӣ, оилавӣ, рӯзгор ва гайра, ки бо анҷом додани фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманд намебошанд, истифода намояд. Аз мағҳуми мазкур маълум мегардад, ки истеъмолкунанда шаҳси воқеӣ ё ҳукуқӣ, ки молро (ичрои кор ё хизматрасониро) танҳо бо мақсадҳои эҳтиёҷоти шаҳсӣ, оилавӣ, рӯзгор ва гайра, ки бо анҷом додани фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманд намебошанд, ба ҳисоб меравад. Аниқтараш мағҳуми истеъмолкунанда назар ба ҳолати вайрон шудани манфиатҳои истифодабарандагони реклама маҳдуд мебошад.

Дар натиҷаи содир шудани чинояти мазкур, натанҳо истеъмолкундандагон зарар мебинанд, балки дар ин радиф эҳтимоли расонидани зарару зиён ба соҳибкорони инфиридорӣ ва шаҳсони ҳукуқӣ, ки ба истеҳсоли мол (ичрои кор хизматрасонӣ) машгуланд, имконпазир аст. Масалан, дар мавриди истифодаи истилоҳот бо дараҷаи баланд, аз ҷумла тавассути истифодаи калимаҳои "бехамто", "мутлақо", "ягона" "раками 1", "бехтарин", "сифати олӣ" ва дигарҳо дар сурати имконнопазир будани таஸдиқи онҳо бо ҳучҷат натанҳо манфитаҳои истеъмолкунанда, балки ҳукуқҳои истеҳсолкундандагони молҳои ҳаммонанд, соҳибкорон ва шаҳсони ҳукуқие, ки ба фурӯши мол, ичрои кор ва хизматрасонӣ машғул мебошанд, поймол мешаванд. Яъне, мизочон мумкин аз ҳаридории моли онҳо (ичрои кор ва хизматрасонӣ) даст қашанд. Аз ин нуқтаи назар, ба сифати объекти чинояти мазкур натанҳо ҳукуқу манфиатҳои қонунии иқтисодӣ ва молу мулкии истеъмолкундандагон, балки манфиатҳои қонунии истеҳсолкундандагон ҳам баромад мекунанд.

Реклама метавонад дар шакли плакатҳо, овезаҳо, стендҳо, но-малавҳаҳои мунаvvар, дигар воситаҳои техникии устувори ҷойги-ронии мавзейӣ (экранҳои электронӣ) амалӣ гардад, ки дар як вақт онҳо ба сифати воситаҳои содиркунни чинояти мазкур баромад менамоянд. Ҳамзамон рекламаро тавассути телевизион, радио ва ба воситаи шабакаҳои интернетӣ низ ба истифодабарандагони ре-

<sup>83</sup> Тафсир ба моддаҳои алоҳидай Қисми маҳсуси Кодекси чиноятии Ҷумхурии Тоҷикистон // Зери таҳрири Қаҳхоров А.А. Душанбе, 2011. С. 500.

клама дастрас кардан мумкин аст. Дар ҳамаи ҳолатҳои мазкур ба воситай рекламаи бардурӯғ ба объекти чиноят, фаъолияти мұнта-дили муносибатҳои иқтисодӣ ва манфиатҳои молу мулкии истифодабарандагони он, зарар расонида мешавад.

Таркиби чинояти моддаи тафсиршаванда расмӣ мебошад, яъне аз лаҳзаи пешкаш намудани рекламаи бардурӯғ чиноят хоти-маёфта ба хисоб меравад, новобаста аз он, ки оқибат ба вучуд ома-дааст ё не. Аммо, як нуктаро дар назар доштан зарур аст, ки агар рекламаи бардурӯғ бо нияти гаразнок, яъне гирифтани фоидаи мо-лу мулкӣ содир шуда бошад.

Ба микдори калон зарар расонидан дар ин чиноят ҳамчун ҳо-лати вазнинкунандаи ҷавобгарӣ баромад мекунад, на шарти асосии ба вучуд омадани он.

Талаботи моддаи 276 Кодекси чиноятий нисбат ба рекламаи иҷтимоӣ, яъне рекламаи гайритиҷоратӣ, ки дар он тарзи ҳаёти со-лим, ҳифзи саломатӣ, ҳифзи муҳити зист, амнияти аҳолӣ, пешгирии ҳукуқвайронкунӣ ва дигар масъалаҳои иҷтимоӣ ифода шудааст, паҳн намегардад.

Тарафи объективии чинояти мазкур аз кирдор дар шакли ҳаракатҳои фаъолона иборат аст. Дидаю дониста додани рекламаи бардурӯғро аз беҳаракатӣ содир намудан гайри имкон мебошад.

Аз диспозитсияи моддаи тафсиршаванда маълум мегардад, ки аз ҷониби рекламадиҳанда дидаю дониста додани маълумоти бар-дурӯғ оид ба мол, кор ё ҳизматрасонӣ, инчунин таҳиякунандагон ё фурӯшандагони онҳо чиноят эътироф мешавад.

Таҳти мағҳуми мол дар моддаи тафсиршаванда - ашёҳо ҳар ҷизи моддии арзишдошта, ки барои қонеъ кардани талаботи ин-сон, фурӯш ё мубодила истеҳсол мегардад, маҳсули меҳнат, ҷизҳои истеҳсолшуда (аз қабили ашёи саноатӣ), ашёҳои истеъмолша-вандаю, истеъмолнашаванда, ки барои фурӯш, мубодила, кироя ва ғ. таъйин гардидаанд, номи фирма, тамғаи мол ва воситаҳои дига-ри фардикунни махсулот баромад менамоянд.

Рекламаи бардурӯғ маънои онро дорад, ки рекламадиҳанда (истеҳсолкунандаи мол, соҳибкори инфириодии фурӯшандай он ва ғ.) оид ба мол иттилооти аз ҳақиқат дур ҷой карда, истифодабарандагони рекламаро гумроҳ месозад. Аз ҷумла, оид ба моли беси-фат, ба талаботи стандартӣ номувоғиқ ва молҳое, ки сертификат-сияи ҳатмиро талаб менамоянд, аммо онро надоранд ба истифодабарандагони реклама иттилооти бардурӯғ манзур шуда бошад. Яъне, мол дорои сертификати мутобиқат буда, ба талаботи стан-дартӣ ҷавобгӯ мебошад, аммо бо ҳуҷҷат ин ҳолатҳоро реклама-диҳанда тасдиқ карда наметавонад.

Зери мафхуми кор дар диспозитсияи моддаи 276 КЧ ҶТ корхое дар назар аст, ки тибқи шартномаҳои маданий-хуқуқӣ анҷом дода мешаванд. Тибқи моддаи 136 Кодекси маданий Чумхурии Тоҷикистон кору хизмат ҳамчун объекти муомилоти гражданӣ (маданий) шуда метавонанд. Дар муомилоти маданий ҳолатҳое мешаванд, ки мавзӯи шартномаро иҷрои кор ташкил медиҳад. Масалан, дар мавриди бастани шартномаи пурдати соҳтмон пурдатӣ уҳдадор мешавад, ки кори муайянро иҷро қарда, натиҷаи онро ба фармоишгар пешкаш намояд (хонаро созад, таъмиру, азнавсозӣ кунад ва ғ.).

Дар шароити иқтисоди бозор доираи шахсони хуқуқӣ ва соҳибкорони инфириodie, ки ба иҷрои кор машғул ҳастанд хеле ва-сеъ гардидааст. Ба хотири ҷалби мизочон, эҳтимоли аз ҷониби онҳо пешкаш намудани рекламаи бардуруғ оид ба кори иҷроме-кардашон мавҷуд мебошад. Масалан, соҳибкори инфириodie ё шахси хуқуқиеро, ки ба истеҳсоли дару тирезаҳо машғул аст, дар иттилооти рекламавӣ дарҷ мекунанд, ки тирезаҳои мо ҷангӯ садоро намегузаронанд ва ба гармии офтоб тобовар буда, рангашон дигар намешавад. Аммо дар асл кори иҷро мекардаи онҳо бо ҷунин талабот ҷаъобӯгӯ набошад ва онҳо танҳо ба хотири ба даст овардани даромади муфт ин рекламаро дода бошанд, пас кирдори мазкур таркиби моддаи 276 Кодекси ҷиноятиро ташкил медиҳад.

Таҳти мафхуми хизматрасонӣ, дар ин модда хизматрасонии пӯлакӣ дар назар дошта мешавад. Тибқи моддаи 859 Кодекси маданий аз рӯи шартномаи хизматрасонии мӯздинок бо супориши фармоишгар иҷрокунанда вазифадор аст хизмате расонад (амали муайянне ё фаъолияти муайянро анҷом дихад), ки дорои шакли ашёй набошад ва фармоишгар уҳдадор аст арзиши онро пардозад. Мавзӯи шартномаи хизматрасонии пӯлакӣ аз хизматрасонии алока, тиббӣ, байторӣ (ветеринарӣ), аудиторӣ, машваратӣ, иттилоотӣ, оид ба таълим, хизматрасонии фарҳангӣ, туристӣ ва ғайра иборат аст.

Барои рекламаи бардуруғ дар мавриди хизматрасонӣ ҷунин ҳолат мисол шуда метавонад. Духтур иттилоотро оид ба ҳолати хизматрасонии худ бо мазмуни зерин манзур қарда бошад: «Хизматрасонии сатҳи олӣ, мо ба шумо кафолат медиҳем, ки дардатон шифо мёбад, ҷунки ба шумо мутахассиси беҳтарини Тоҷикистон хизмат мерасонад».

Ҷунин реклама бо назардошти ҳолатҳои зерин бардуруғ мебошад:

1. Хизматрасонии сатҳи олӣ ва мутахассиси беҳтарини Тоҷикистон бояд хуччати тасдиқкунанда дошта бошанд.

2. Натицаи хизматрасонии тиббй кафолат дода намешавад, чункй он аз сину соли бемор, кухнашавии беморй, табобатшаванда будан ё набудани он вобастагй дорад. Духтур хизматрасонияшро анчом медиҳад, аммо натицаеро, ки истифодабарандай хизмат меҳоҳад (сиҳат шудан) кафолат додан гайриимкон мебошад. Ба ҳамин монанд мисол шуда метавонад хизматрасонии адвокат, алоқа репититор ва ғ.

Хуллас, дидою дониста додани иттилооти бардуруг оид ба мол кор ва хизматрасонӣ, маънои онро дорад, ки рекламадиҳанда (истехсолкунанда ва паҳнкунандаи реклама) оид ба мол иҷрои кор ё хизматрасонӣ бо мақсади ҷалби мизочон, гумроҳ соҳтани онҳо ва ба даст оварданӣ фоидаи муфт бо ҳаракатҳои фаъолонаи худ иттилооти бардуругро бо ҳар роҳу восита паҳн менамояд.

Аз ҷумла, ҷиноят бо содир намудани чунин ҳаракатҳои фаъолона аз ҷониби рекламадиҳанда (истехсолкунандаи реклама ва паҳнкунандаи он) содир карда мешавад:

1. Иттилооти бардуругро дар ҳар шакл (видеоролик, аудио, эълон, стенд, плакат овеза, варакаҳо) ва бо дигар роҳу воситаҳо омода кардан. Ин ҳаракат барои тарафи объективии ҷинояти мазкур ҳатмӣ нест, аммо то рекламаи бардуруғ омода карда нашавад ин кирдорро содир кардан гайриимкон мебошад.

2. Ҷойгир ё паҳнкуни иттилооти рекламавӣ бо роҳи пешниҳод ё истифодаи молу мулк, аз ҷумла, воситаҳои техникии радио, телевизион, инҷунин шабакаҳои алоқа, вақти намоиш ва бо истифода аз дигар воситаҳо иттилооти бардуруғро оид ба объекти рекламашаванда ба маълумоти доираи номуайянни истифодабарандагон расонидан. Ҳоло, ки мо дар асри илму техника зиндагӣ дорем, имконияти пешниҳод намудани иттилооти бардуруғ оид ба объекти рекламашаванда метавонад тавассути шабакаи интернет ба маълумоти истифодабарандагони реклама расонида шавад.

Тарафи субъективии ҷиноятро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Рекламадиҳанда иттилооти бардуруғро дидою дониста пешкаш менамояд. Тибқи модаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи реклама», рекламаи бардуруғ чунин рекламае мебошад, ки тавассути он рекламадиҳанда (истехсолкунандаи реклама, паҳнкунандаи реклама) истифодабарандай рекламаро қасдан ба иштибоҳ меандозад. Аз мағҳуми расмии рекламаи бардуруғ бар меояд, ки ин кирдор дар шакли қасди бевосита содир карда мешавад. Аз рӯйи мукаррароти моддаи 28 Кодекси ҷинояти қасди бевосита дар ҳолате ҷой дошта метавонад, ки агар рекламадиҳанда (истехсолкунанда ва паҳнкунандаи реклама) ба ҷамъият ҳавфнок будани ҳаракати худро дарк карда, имконият ё ногузирӣ фаро

расидани оқибати барои чамъият хавфноки онро пешбинӣ намуда, хоҳони фаро расидани он бошад.

Аз диспозитсияи моддаи тафсири шаванд майлум мегардад, ки дар дидаю дониста додани рекламиаи бардуруғ гараз ба сифати аломати асосии чиноят баромад менамояд. Субъекти чинояти зикршуда рекламидиҳанда ва ҳангоми дар шарикӣ содир намудани чиноят истеҳсолкунанда ва паҳнкунандай реклами бо мақсади ба даст овардани фоидай муфт ё рақобати бевичдонона, яъне бе асоси қонунӣ бартарии худро нишон дода, молашонро (кор, хизматрасонӣ) тавсиф намуда, кирдори мазкурро содир менамоянд.

Мақсади паҳнкунӣ аз ҷалби мизочон, ба ҳариди мол, истифодай хизмат, иҷрои кор ва дар ҳамин замина гирифтани фоидай муфт иборат мебошад. Қайд кардан ба маврид аст, ки мақсади дигари рекламидиҳанда аз гумроҳ намудани истеъмолкунанда иборат мебошад. Аммо дар таносуб ба моддаи 294 КҔ ҔТ (фиреби истеъмолкунандагон) ин меъёр бо ҳусусиятҳои зеринаш фарқ мекунад:

а) Аз рӯи таркиби моддаҳо, ки таркиби моддаи 276 КҔ ҔТ расмӣ, яъне аз лаҳзай додани рекламиаи бардуруғ чиноят хотимаёфта ҳисоб мешавад ва таркиби моддаи 294 КҔ ҔТ моддӣ, яъне то зарар ба андозаи назаррас ё қалон расонида нашавад, чиноят хотимаёфта ҳисоб намешавад.

б) Аз рӯи доираи ҷабрди дагон, яъне рекламиаи бардуруғ (моддаи 276) ба доираи номуайянни шахсон пешниҳод мегардад, ғиреби истеъмолкунанда (моддаи 294 КҔ ҔТ) бошад, зарар ба шахси муайян расонида мешавад.

Мақсади ғаразнок доштан дар ин кирдор аломати асосии тарафи субъективии чинояти мазкур мебошад. Вожаи ғаразнок дар фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ ба маъни ғараздор, бадният, бадқасд: одами ғаразнок. 2. бадҳоҳона, муғризона маънидод шудааст. Ғараз на дар ҳама моддаҳои КҔ ҔТ ба сифати аломати асосӣ баромад мекунад. Аммо дар моддаи 276 КҔ ҔТ он аломати асосии тарафи субъективии чиноят мебошад. Дар меъери зикршуда нияти ғаразнок гирифтани фоидай муфти молу мулкиро ифода мекунад.

Ҳамзамон нияти ғаразнок дар моддаи 276 КҔ ҔТ яке аз аломатҳои асосии фарқгузорандай ҷавобгарии чиноятӣ аз ҷавобгарии маъмурӣ барои додани рекламиаи бардуруғ маҳсуб мешавад.

Боиси қайд аст, ки дар моддаи 546 Кодекси ҳуқуқвайронкунин маъмурӣ барои рекламиаи бардуруғ ҷавобгарӣ муқаррар шудааст. Тибқи он барои аз ҷониби рекламидиҳанда паҳн кардани маълумоти бардуруғ дар бораи истеҳсол ё фурӯши мол иҷрои кор ё хизматрасонӣ, ки дар онҳо иттилооти аз ҳақиқат дурҷӣ дошта, истифодабарандагони рекламаро гумроҳ месозад,

инчунин барои реклами маҳсулоти хатман сертификатсияшавандае, ки сертификати мутобиқат надорад, ҳангоми набудани аломатҳои чиноят, ҷавобгарии маъмурӣ пешбинӣ шудааст.

Дар иртибот ба таносубу тафовути моддаҳои зикршудаи КҶ ҖТ ва Кодекси ҳукуқвайронкунии маъмурӣ қайд кардан зарур аст, ки расман дар диспозитсияи онҳо асосан як аломати муҳимми фарқунанда мавҷуд мебошад. Яъне, мақсади «гаразнок» доштани рекламидаҳанда, агар ғараз гирифтани фоида дар назар бошад чиноят эътироф мешавад, агар чунин ғараз набошад ҳукуқвайронкунанда ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб карда мешавад.

Агар бо назари муқоисавӣ шарҳ дихем, ҳангоми содир намудани ҳукуқвайронкунии маъмурӣ оид ба реклами бардуруғ низ, ҳарчанд расман дар диспозитсияи моддаи 546 Кодекси ҳукуқвайронкунии маъмурӣ вожаи «гаразнок» истифода нашуда бошад ҳам, аммо амалан ба андешаи мо мақсади ҳукуқвайронкунандаро бегараз тасаввур кардан ғайриимкон мебошад. Чунки дидаю дониста додани маълумоти бардуруғ оид ба мол (кор ё хизматрасонӣ), таърифу тавсифи беасоси онҳо танҳо ва танҳо бо мақсади ба даст овардани фоида анҷом дода мешавад. Яъне ҳукуқвайронкунанда дар мавриди реклами бардуруғ, бо мақсади муайян, аз ҷумла гирифтани фоида иттилоти бардуруғро нисбати мол (кор, хизматрасонӣ) таҳиякунандагон ё фурӯшандагони онҳо паҳн мекунад.

Зиёда аз ин ҷиҳозе, ки аз мағҳуми расмии реклами бардуруғ бар меояд (моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи реклами») реклами бардуруғ чунин рекламиае мебошад, ки тавасути он рекламидаҳанда истифодабарандай рекламиро қасдан ба иштиоҳ меандозад.

Аз таҳлилу муқоисаи моддаҳои 276 Кодекси чиноятӣ, 546 Кодекси ҳукуқвайронкунии маъмурӣ ва моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи реклами» маълум мегардад, ки реклами бардуруғ бе қасд буда наметавонад. Агар бо ибораи дигар гӯем дар ин маврид қонунгузор барои як кирдор (қисми 1 моддаи 276 КҶ ҖТ ва моддаи 546 Кодекси ҳукуқвайронкунии маъмурӣ) ду намуди ҷавобгарӣ (маъмурӣ ва чиноятӣ) муқаррар намудааст.

Бо назардошли ин ҳолат мувофиқи мақсад мешуд, ки агар қонунгузор ҳангоми реклами бардуруғ маротибаи аввал (агар ҳолатҳои вазнинкунандай қисми 2 моддаи 276 КҶ ҖТ набошанд) ҷавобгарии маъмурӣ ва ҳангоми дар давоми сол такрор қардани ин кирдор ҷавобгарии чиноятӣ муқаррар мекард.

Дар иртибот ба ин ҳолат, дидаю дониста додани реклами бардуруғ, қонунгузории дигар давлатҳо мавриди омузиш қарор

дода шуд. Дар моддаи 182 Кодекси чиноятии Федератсия Россия<sup>84</sup> барои чунин кирдор (бо назардошти як фарқият) чавобгарии чиноятий муқаррар шуда буд, аммо он дар асоси Қонуни федералӣ аз 08.12.2003 таҳти №762-ФЗ декриминализатсия карда шудааст. Фарқияти он аз моддаи 276 КҶ ҶТ дар мавҷудияти зарари назаррас ифода мегардид, яъне таркиби моддӣ дошт.

Дар Кодексҳои чиноятии Ҷумҳуриҳои Қазоқистон ва Узбекистон барои ин кирдор чавобгарӣ муқаррар нашудааст.

Субъекти чинояти моддаи 276 КҶ ҶТ шахси мукаллафи ҷисмонии ба синни 16 расида мебошад. Чинояти мазкур мумкин аст ҳам аз ҷониби шаҳсони воқеӣ, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машғуланд (шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони ҳориҷӣ ва шаҳсони бешаҳрванд), ки ба сифати рекламидаҳонда баромад мекунанд ва ҳам аз ҷониби мақомоти идоракунии ташкилоти тиҷоратӣ, яъне роҳбарони ташкилотҳо содир карда шавад. Барои дидаю дониста додани реклами бардуруғ аслан рекламидаҳонда ба сифати субъект ба ҷавобгарии чинояти ҷалб карда мешавад, ки иттилооти бардуруғро оид ба мол (кор хизматрасонӣ) манзур намудааст. Дар ҳолате, ки истеҳсолкунандай реклами ва паҳнкунандай он дар баробари рекламидаҳонда аз мавҷудияти иттилооти бардуруғи рекламиавӣ огоҳ буда, онро дидаю дониста истеҳсол ва паҳн карда бошанд, онҳо шарикони чиноят эътироф шуда, вобаста ба ҳусусият ва дараҷаи иштироки воқеиашон дар содир намудани чиноят ба ҷавобгарӣ қашида мешаванд.

Тибқи моддаи 2 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи реклама рекламидаҳонда - шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, ки бо фармоши он реклама таҳия ва паҳн карда мешавад. Истеҳсолкунандай реклами - шахси воқеӣ ё ҳуқуқие, ки ҷойгир ё паҳнкуни иттилооти рекламиро пурра ё қисман дар шакли тайёр барои паҳнкуни омода месозад. Паҳнкунандай реклами - шахси воқеӣ ё ҳуқуқие, ки ҷойгир ё паҳнкуни иттилооти рекламиро бо роҳи пешниҳод ё истифодаи молу мулк, аз ҷумла, воситаҳои техникии радио, телевизион, инчунин шабакаҳои алоқа, намоиш ва бо истифода аз дигар воситаҳо анҷом медиҳад.

Аз мағҳумҳои расмии мазкур маълум мегардад, ки ба сифати рекламидаҳонда, истеҳсолкунандай реклами ва паҳнкунандай он шаҳсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ баромад менамоянд. Аз рӯи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории чиноятий шаҳсони ҳуқуқӣ субъекти чиноят шуда наметавонанд, яъне онҳоро ба ҷавобгарии чиноятий қашидан мумкин нест, аммо ин маъни онро надорад, ки дар ин

<sup>84</sup> Коментарий к уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедева. 13-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2013. С. 495.

маврид ягон нафар ба чавобгарии чиноятӣ кашида намешавад. Чиҳеле, ки дар боло қайд намудем, агар рекламаи бардуруғ аз номи шахси ҳуқуқӣ паҳн шуда бошад, дар ин маврид роҳбари он ё дигар шахсоне, ки аз номи шахси ҳуқуқӣ амал кардаанд ба чавобгарӣ ҷалб карда мешаванд.

Дар қисми дуюми моддаи тафсиршаванда ҳолатҳои вазнинкунандай дидаю дониста додани рекламаи бардуруғ муайян шудаанд, ки онҳо чунинанд:

Банди «а» бо истифодаи воситаҳои ахбори омма сурат гирифта бошад.

Дидаю дониста додани рекламаи бардуруғ ба воситай ахбори омма ҳамчун ҳолати вазнинкунанда эътироф шудааст. Сабаби ҳолати вазнинкунада будани ин ҳолати содиршавии чиноят дар он ифода мегардад, ки имконияти дастраси истифодабарандагони реклама шудани иттилооти бардуруғи рекламавӣ дар чунин маврид зиёд мебошад. Рекламадиҳандae, ки бо воситай телевизион ё радио инчунин дигар васоити ахбори омма маълумоти рекламиро паҳн менамояд, имконияти ҷалби (гумроҳкунии) шумораи зиёди ҳаридорони мол, истифодабарандагони хизмат ё корро пайдо менамояд. Аз ин нуқтаи назар ин воситай паҳши реклама ҳамчун ҳолати вазнинкунада, пешбинӣ шудааст.

Айни замон мо дар асри илму технологияи иноватсионӣ зиндагӣ дорем. Имконияти рекламаи бардуруғро тавасутти шабакаи интернет паҳш кардан мавҷуд мебошад. Имрӯз рекламадиҳандагон барои дастраси истифодабарандагони реклама шудани иттилоот аз шабаки интернет (шабакаҳои иҷтимоӣ, саҳифаҳои интернетӣ) васеъ истифода мекунанд.

Саволе ба миён меояд, ки дар чунин маврид ҳуқуқвайронкунандаро ба чавобгарӣ ҷалб кардан мумкин аст, ё не? Ба андешаи мо не, чунки КҶ ҔТ дар ин маврид чавобгарии чиноятиро истисно намудааст. Шахсеро, ки тавасути шабакаи интернетӣ рекламаи бардуруғро паҳн мекунад, ба чавобгарӣ кашидан ғайри имкон мебошад. Чунки аз рӯйи муқаррароти моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма» аз 19 марта соли 2013, № 961 воситаҳои ахбори омма – матбуоти даврӣ, ҳамчунин агентиҳои иттилоотӣ, барномаҳои телевизиону радио, кинохроникаҳо, сабтҳо ва барномаҳои аудио ва аудиовизуалий мебошанд, ки дар як сол на камтар аз як маротиба тавассути эфир ё кабел паҳн мешаванд. Аз муқарраоти ин меъёр маълум мегардад, ки мо шабакаи интернетро ҳамчун васоити ахбори омма гуфта наметавонем. Ҳарчанд дар шароити кунунӣ шаҳрвандон оид ба воқеаву ҳодисот маълумоти зиёдро аз ин сарашма ба даст меоранд.

Зиёда аз ин дар моддаҳои 137, 137<sup>1</sup>, 144, 178 ва дигар моддаҳои даҳлдори Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон мағҳуми «воситаҳои ахбори омма ё шабакаи интернет» истифода бурда мешавад. Аз ин ҷо маълум мегардад, ки қонунгузории чинояти низ байни воситай ахбори омма ва шабакаи интернет фарқ мегузорад. Бо назардошти ин ҳолатҳо мувофиқӣ мақсад мебуд, ки дар қисми 2 банди «а» баъди қалимаи «омма» «ва ё шабакаи интернет» ҳамроҳ карда мешуд. Дар ҷунин маврид нисбати субъектоне, ки рекламаи бардуруғро ба воситай шабакаи интернет паҳн мекунанд ҷораи ҳукуқӣ андешидан имконпазир мегардид;

Банди «б» ба миқдори қалон зарар расонида бошад. Тибқи эзоҳи моддаи 276 дар моддаҳои 275 ва 276-и Кодекси мазкур зарар ба миқдори қалон ҷунин зарар ҳисобида мешавад, ки агар аз андози нишондиҳанда барои ҳисобҳо як ҳазор маротиба зиёд бошад

Бояд қайд намуд, ки эзоҳи моддаи 276 Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолати расонидани зарарро ба эътибори кории субъектони бозор ва саломатии дигар истифодабарандагони рекламаро истисно мекунад. Яъне дар ҳолате, ки дар натиҷаи рекламаи бардуруғ эътибори кории дигар субъектон паст шуда бошад, ё ба саломатии онҳо зарар расида бошад, рекламадиҳанда-ро тибқи ҳамин меъёр ҷавобгар кардан гайри имкон мебошад. Аз ин нуқтаи назар ҳуб мешуд, ки дар эзоҳи моддаи 276 андозаи зараре, ки ба саломатии истифодабарандай реклама расонида мешавад инчунин андозаи зарареро, ки дар натиҷаи паст задани эътибори қорӣ расонида мешавад, муайян карда мешуд.

Моддаи 566 Кодекси мадании ҶТ ба тамошо гузоштан, намо-иши намунаҳои мол ё додани маълумот оид ба молҳои фурӯшӣ (тасвир, фехрастҳо, аксҳо ва гайра) дар маҳалли фурӯши мол, сар-фи назар аз он, ки оё нарҳ ва дигар шартҳои мухимми шартномаи ҳариду фурӯш зикр гардидааст ё на, ба истиснои ҳолатҳое ки фурӯшанда барои фурӯш таъйин нагардидани молҳои даҳлдорро дақiq ҳуқуқи мөнанди гардидааст, офертаи оммавӣ эътироф карда мешавад. Офертаи омавӣ низ ба монанди реклама як навъ таклиф барои ба-стани шартнома ба ҳисоб меравад. Офертаи оммавӣ нисбати моли гайристандартӣ шуда бошад, он ҳам метавонад боиси фиреби ис-теъмолкунандагон гардад.

Мақсад аз манзури ин ҳолат аз он иборат аст, ки имрӯз дар бо-зори истеъмолӣ ҳолатҳое ба назар мерасанд, ки ҳарчанд моли бе-сифат, молҳое ки сертификати мутобиқатро талаб менамоянд, ам-мо онро надоранд, аз рӯйи намуна (офертаи оммавӣ) ба фурӯш гу-зашта мешаванд.

Бо назардошти ин ҳолат мувофиқи мақсад мебошад, агар дар қонунгузории маъмурӣ ва чиноятӣ барои аз рӯйи офертаи оммавӣ ба фурӯш гузоштани молҳое, ки сертификати мутобиқатро талаб менамоянд, аммо онро надоранд ҷавобгарӣ муқаррар карда шавад. Аниқтараш дар моддаҳо 276 Кодекси чиноятӣ ва моддаи 546 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар баробари рекламаи бардурӯғ, офертаи оммавӣ моли бе сертификати мутобиқат илова карда мешуд.

Категорияи чинояти дар моддаи 276 КҶ ҶТ муқарраргардида: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна.

### **Ғайриқонунӣ ба даст овардани маълумоти дорои сирри тичоратӣ ё бонкӣ**

Ғайриқонунӣ ба даст овардани маълумоти дорои сирри тичоратӣ ё бонкӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 277 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст: ҷамъоварии маълумоти дорои сирри тичоратӣ ё бонкӣ бо роҳи тасарруфи аснод, ришвадиҳӣ ё таҳдид нисбати шахсоне, ки сирри тичоратӣ ё бонкиро медонанд ё бо наздикони онҳо, дошта гирифтани мавҷи воситаҳои алоқа ё ғайриқонунӣ тамос гирифтан ба системаи ё шабакаи компьютерӣ ё истифодаи воситаҳои маҳсуси техникӣ, ҳамчунин бо роҳи дигари ғайриқонунӣ бо мақсади ифшо ё истифодаи ғайриқонуни ин маълумот.

Объекти чиноятро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил мекунанд, ки барои таъмини фаъолияти мұттадили шахсони ҳуқуқии тичоратӣ, ташкилотҳои қарзӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар самти ҳифзи сирри тичоратӣ ё бонкӣ равона карда шудаанд. Манфиатҳои молу мулқии шахсони ҳуқуқии тичоратӣ, ташкилотҳои қарзӣ ё соҳибкорони инфиродӣ ба сифати объекти иловагӣ баромад мекунанд.

Предмети чинояти мазкурро сирри тичоратӣ ё бонкӣ ташкил мекунад.

Асосҳои ҳуқуқии танзими ҳифз сирри тичоратӣ дар Қонуни чумхурии Тоҷикистон “Дар бораи сирри тичоратӣ” аз 18 июни соли 2008 муқаррар шудааст. Мутобиқи моддаи 3 ин Қонун сирри тичоратро махфияти иттилооте ташкил медиҳад, ки ба дорандай он имконият медиҳад то дар ҳолати мавҷуда ё имконпазир даромадашро зиёд гардонад, ба ҳарочоти беҳуда роҳ надиҳад, мавқеашро дар бозори мол, кор ва хизматрасонӣ нигоҳ дорад ё ҳуд фоидайи дигари тичоратӣ ба даст орад. Иттилооти дорои сирри тичоратиро иттилооти илмӣ-техникӣ, технологӣ, истехсолӣ, молиявию иқтисодӣ ё ҳуд дигар иттилооти дорои арзиши воқеӣ ё имконпазири тичоратӣ, ки бинобар сабаби онро надонистани шахсони сеюм, ки

наметавонанд ин иттилоотро дар асоси қонун озодона дастрас намоянд ва нисбати он дорандай чунин иттилоот низоми сирри тичоратиро ҷорӣ кардааст, ташкил мекунад.

Таркиб ва ҳаҷми иттилоотро, ки сирри тичоратиро ташкил мекунад, инчунин тартиби хифзи онро худи дорандай иттилооти сирри тичоратӣ муқаррар мекунад. Пеш аз ҳама сирри тичоратӣ дар самти татбиқи натиҷаҳои пешравиҳои илмӣ-техникӣ хифз карда мешавад. Дар баробари ин иттилооти сирри тичоратиро дигар маълумот, аз қабили маълумот оид ба истехсолот, нақшай дуранмои инкишифӣ корхона, вазъи молиявӣ, ҳакорӣ бо шарикон ташкил мекунад.

Қайд кардан ба маврид аст, ки дорандай иттилооти сирри тичоратӣ наметавонад ҳамагуна маълумотро тамғаи “сирри тичоратӣ” зада гардишашро маҳдуд намояд. Вобаста ба ин, моддаи 5 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сирри тичоратӣ” номгӯйи маълумоти файримансуб ба сирри тичоратиро муқаррар намудааст, ки шаҳс наметавонад нисбати онҳо низоми сирри тичоратиро паҳн намояд.

Вобаста ба сирри бонкӣ қайд кардан зарур аст, ки он аз ҷониби моддаи 881 Кодекси маданий ба таври умумӣ ва аз ҷониби Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти бонкӣ” аз 19 майи соли 2009 ба таври маҳсус мавриди танзим қарор дода шудааст. Мутобиқи моддаи 49 Қонуни мазкур маълумот дар бораи фаъолияти ва ҳолати молиявии муштарӣ, ки ба ташкилоти қарзӣ ҳангоми хизматрасонӣ ва муносибат бо муштарӣ ё бо шахси сеюм маълум шудааст ва ошкор кардани он мумкин аст ба муштарӣ зиёни моддӣ ё маънавӣ расонад, сирри бонкӣ мебошад. Ба сирри бонкӣ маълумоти зерин маҳсуб мешавад:

- дар бораи мавҷудияти суратҳисобҳои бонкӣ, соҳибони онҳо, дар бораи маблағҳои пулии дар онҳо мавҷуда ва амалиёти бо ин суратҳисобҳо иҷрошавандай муштарииён;

- дар бораи интиқоли маблағҳои пулий аз тарафи шахсони воқеӣ бе қушодани суратҳисоб ва дар бораи фиристонандагони (гирандагони) онҳо;

- дар бораи маблағҳои пулий ва ашёи қимматбаҳои муштарӣ, ки дар ташкилоти қарзӣ нигоҳ дошта мешаванд.

Мутобиқи моддаи 35 Қонуни номбурда, ташкилоти қарзӣ уҳдадор аст дар бораи иҷрои ҳама гуна аҳд ва амалиёти шубҳаноки муштарииёни худ (қӯшиши анҷом додани аҳд ва амалиёти шубҳанок) фавран ба мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм бо тартиби муқарраршуда ҳабар дихад. Дар баробари ин, аз ҷониби ташкилоти қарзӣ ифшо

намудани маълумот риоя нашудани талаботи сирри бонкӣ ҳисоб наёфта, ташкилоти карзӣ барои амали мазкур ҷавобгар намебошад.

Тарафи объективии ин чиноятро кирдорҳои гуногуне ташкил мекунад, ки ба ҷамъоварии маълумоти дорои сирри тичоратӣ ё бонкӣ бо роҳи тасарруфи аснод, ришвадиҳӣ ё таҳдид нисбати шахсоне, ки сирри тичоратӣ ё бонкиро медонанд ё бо наздикони онҳо, дошта гирифтани мавҷи воситаҳои алоқа ё гайриқонунӣ тамос гирифтан ба системаи ё шабакаи компьютерӣ ё истифодаи воситаҳои маҳсуси техниқӣ, ҳамчунин бо роҳи дигари гайриқонунӣ бо мақсади ифшо ё истифодаи гайриқонунии ин маълумот, равона карда шудааст.

Тасарруфи асноди дорои сирри тичоратӣ ё бонкиро гайриқонунӣ, боғараз, ройгон гирифтани ва (ё) ситонидани иттилооти дорои сирри бонкӣ ё тичоратӣ ба фоидани гунаҳгор ё дигар шахсон ташкил мекунад. Чунин тасарруфи асноди дорои сирри тичоратӣ ё бонкӣ бо роҳи дуздӣ, азониҳудкунӣ ё исрофкорӣ, қаллобӣ, горатгарӣ, роҳзанӣ ё тамаъҷӯй содир шуданаш мумкин аст. Бо роҳҳои номбаршуда тасаруф намудани асноди дорои иттилооти сирри тичоратӣ ё бонкӣ иловатан бо моддаҳои чиноятҳо ба муқобили моликият бандубастро талаб намекунанд.

Бо роҳи ришвадиҳӣ гайриқонунӣ ба даст овардани маълумоти дорои сирри тичоратӣ ё бонкӣ маънои додани арзишҳои моддӣ, расонидани хизматрасониҳои ҳусусияти моддидоштаро барои ҷамъоварии иттилооти дорои сирри тичоратӣ ё бонкидошта дорад. Дар сурати бо роҳи ришвадиҳӣ ба даст овардани иттилооти дорои сирри тичоратӣ ё бонкӣ кирдори шаҳс маҷмӯъи чиноятро ташкил намуда, бо қисми 1 моддаи 277 КҶ ва қисми 1 ё 2 моддаи 279 КҶ бандубаст карда мешавад.

Таркиби чиноят аз лаҳзаи ҷамъоварии иттилооти дорои сирри тичоратӣ ё бонкӣ бо роҳи тасарруфи аснод, ришвадиҳӣ ё таҳдид нисбати шахсоне, ки сирри тичоратӣ ё бонкиро медонанд ё бо наздикони онҳо, дошта гирифтани мавҷи воситаҳои алоқа ё гайриқонунӣ тамос гирифтани ба системаи ё шабакаи компьютерӣ ё истифодани воситаҳои маҳсуси техниқӣ, ҳамчунин бо роҳи дигари гайриқонунӣ бо мақсади ифшо ё истифодаи гайриқонунии ин маълумот, сарфи назар аз оқибати фарорасида хотимаёфта дониста мешавад.

Тарафи субъективии чиноят бо қасди бевосита содир мешавад. Ба сифати ангезаи чиноят асосан бараз ё қасд, ки барои расонидани зарари молу мулкӣ равона карда шудааст, баромад мекунад.

Субъекти чиноятро шаҳси мукаллафи ҷисмонии ба синну соли 16 расида, ки соҳиби иттилооти сирри тичоратӣ ё бонкӣ намебошад.

шад ё вобаста ба фаъолияти касбй ё хизматиаш ба он дастрасй надошт, шуда метавонад.

Категорияи чинояти дар моддаи 277 КЧ ҶТ муқарраргардида: начандон вазнин.

### **Ифшои сирри тичоратӣ ё бонкӣ**

Ифшои сирри тичоратӣ ё бонкӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 278 КЧ ҶТ муқаррар гардида, аз як қисм ва эзоҳ иборат мебошад: ифшои гайриконунӣ ё истифодаи сирри тичоратӣ ё бонкӣ бидуни розигии молики он аз ҷониби шахсе, ки ин сир вобаста ба фаъолияти касбй ё хизматиаш маълум буд ва ин кирдор бо мақсади ғаразнок ё дигар манфиати шахсӣ содир гардида, ба корхонаи тичоратӣ ё соҳибкори инфиродӣ ба миқдори қалон зарар расондадаст.

Чинояти мазкур бо мақсади ҳифзи ифшо ё истифодаи сирри тичоратӣ ё бонкӣ аз ҷониби шахсе, ки ин сир вобаста ба фаъолияти касбй ё хизматиаш маълум буд, равона карда шудааст. Тартиби истифода ва ҳифзи сирри тичоратӣ ва бонкӣ дар Қонуни чумхурии Тоҷикистон “Дар бораи сирри тичоратӣ” аз 18 июня соли 2008 ва Қонуни Чумхурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти бонкӣ” аз 19 майи соли 2009 пешбинӣ карда шудааст. Масалан, мутобикии моддаи 11 Қонуни чумхурии Тоҷикистон “Дар бораи сирри тичоратӣ” бо мақсади ҳифзи маҳфияти иттилоот, корфармо уҳдадор аст:

а) аз корманде, ки воқиғардии ўз иттилооти дорои сирри тичоратӣ барои иҷрои уҳдадориҳои меҳнатиаш зарур аст, забонҳат гирифта, ўро бо иттилооти дорои сирри тичоратӣ, ки дорандай он корфармо ва контрагентҳои ўз мебошанд, шинос намояд;

б) ўро бо низоми сирри тичоратии муқаррарнамудаи корфармо ва ҷораҳои ҷавобгарӣ барои риоя накардан ин низом шинос намояд;

в) ба корманд барои риояи низоми сирри тичоратии муқаррарнамудаи корфармо шароити зарурӣ муҳайё созад;

Корманд бо иттилооти дорои сирри тичоратие, ки ба иҷрои уҳдадориҳои хизматии ўз вобастагӣ надорад, танҳо бо розигии корфармо шинос карда мешавад. Дар баробари ин, барои ҳифзи маҳфияти иттилоот корманд уҳдадор аст:

а) низоми сирри тичоратиро, ки корфармо муқаррар намудааст, риоя қунад;

б) иттилооти дорои сирри тичоратиро, ки дорандай он корфармо ва контрагентҳои ўз мебошанд, фош нақунад ва бе розигии онҳо ба мақсади худ истифода набарад.

Зарурати хифзи хуқуқии чиноятти ифшо ё истифодаи сирри тичоратӣ ё бонкӣ аз ҷониби шаҳсе, ки ба ин хуқуқ надошт, баҳри мустаҳкам намудани боварӣ ба ташкилотҳои қарзӣ ва нигоҳ доштани рақобати солим дар ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ равона карда шудааст.

Объекти чиноятро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил мекунанд, ки барои таъмини фаъолияти мӯътадили шаҳсони хуқуқии тичоратӣ, ташкилотҳои қарзӣ ва соҳибкорони инфириодӣ дар самти хифзи сирри тичоратӣ ё бонкӣ равона карда шудаанд. Манфиатҳои молу мулкийи шаҳсони хуқуқии тичоратӣ, ташкилотҳои қарзӣ ё соҳибкорони инфириодӣ ба сифати объекти иловагӣ баромад мекунанд.

Тарафи объективии ин чиноятро аломатҳои зерин тавсия медиҳанд:

1. Кирдор дар намуди ифшо ё истифодаи гайриқонуни сирри тичоратӣ ё бонкӣ;
2. Оқибати кирдор ба мафиатҳои корхонаи тичоратӣ ё соҳибкори инфириодӣ расонидани зарар ба миқдори калон;
3. Алоқаи сабаби байнӣ кирдор ва оқибат.

Фош кардани иттилооти дорои сирри тичоратӣ ё бонкӣ ин амал ё беамалие мебошад, ки дар натиҷаи он иттилооти дорои сирри тичоратӣ ё бонкӣ дар ҳар шакли имконпазир (шифоҳӣ, ҳаттӣ, шакли дигар, аз ҷумла бо истифодаи воситаҳои техникӣ) бе розигии дорандай чунин иттилоот ё ҳуд бар хилоғи шартномаи меҳнатӣ ё хуқуқи маданий ба шаҳсони сеюм маълум мегардад.

Истифодаи гайриқонуни иттилооте, ки сирри тичоратӣ ё бонкиро ташкил мекунад, маънии истифодаи онро дар ҳама гуна фаъолияти иқтисодӣ, ки дар натиҷаи он ба дорандай иттилооти сирри тичоратӣ ё бонкӣ зарари калон мерасад, дорад.

Оқибати кирдори фош ё истифодаи гайриқонуни сирри тичоратӣ ё бонкӣ дар намуди расонидани зарар ба миқдори калон ба дорандай иттилооти сирри тичоратӣ ё бонкӣ муқаррар карда шудааст. Аммо қонунгузор миқдори зарарро бевосита муқаррар накарда, аниқ намудани онро вобаста ба ҳар як ҳолати кор ба уҳдай мақомоти хуқуқтатбиқунанда voguzor карда аст.

Тарафи субъективии ин чиноят бо қасди бевосита муқаррар карда шуда, ангезаи чиноят, гараз ё дигар манфатдории шаҳсӣ тавсиф мейёбад.

Субъекти ин чиноятро доираи маҳдуди шаҳсоне, ки сирри тичоратӣ ё бонкӣ вобаста ба фаъолияти қасбӣ ё хизматиашон маълум буд, ташкил мекунад. Ба сифати субъекти ин чиноят асосан кормандони ташкилотҳои қарзӣ, андоз, гумruk, мақомоти судиою хифзи хуқуқ, ки сирри тичоратӣ ё бонкӣ вобаста ба ичрои вази-

фаҳои касбӣ ё хизматиашон маълум гардидааст, баромад мекунанд.

Дар эзоҳи моддаи 278 КҶ ҶТ меъёри мурофиавӣ пешбинӣ гардидааст, ки мувофиқи он таъқиби чиноят барои содир намудани кирдорҳои пешбининамудаи ҳамин модда мутобиқи аризai корхонаи тиҷоратӣ ё соҳибкори инфириодии заرارдида оғоз меёбад, яъне моддаи 278 КҶ ба гурӯҳи парвандаҳои айбордкоруни хусусӣ доҳил мешавад. Вале дар қисми 2 моддаи 24 Кодекси мурофиавии чиноятӣ, ки мағҳум ва номгӯйи моддаҳое, ки ба гурӯҳи парвандаҳои бо айдоркуни хусусӣ оғоз карда мешаванд, номи моддаи 278 КҶ вуҷуд надорад. Ин ҳолат аз як ҷиҳат номувофиқии қонунгузории чиноятӣ ва мурофиавии чиноятӣ бошад, аз ҷиҳати дигар ба вайрон кардани низоми қонунгузории чиноятӣ, ки он қонунгузории моддӣ мебошад, оварда мерасонад.

Категорияи чинояти дар моддаи 278 КҶ ҶТ муқарраргардида: миёна.

**Ифшо намудани иттилоот дар бораи ҷораҳои аз ҷониби мақоми ваколатдор дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи чиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом андешидашаванда**

Ифшо намудани иттилоот дар бораи ҷораҳои аз ҷониби мақоми ваколатдор дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи чиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом андешидашаванда ҳамчун чиноят дар моддаи 278<sup>1</sup> КҶ ҶТ муқаррар гардидааст: аз ҷониби кормандони ташкилотҳо, ки бо маблағи пули ё дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, ифшо намудани иттилоот ба муштариёни худ ё дигар шахсон дар бораи ба мақоми ваколатдор дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи чиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом додани иттилоот оид ба ҷораҳое, ки барои муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи чиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом андешидашаванд, агар чунин кирдор дар давоми соли пас аз татбики ҷазои маъмурӣ содир шуда бошад.

Объекти чиноятро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил мекунанд, ки барои таъмини фаъолияти муътадили мақоми ваколатдор дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи чиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва

маблағузории пахнкунии силоҳи қатли ом андешидашаванда равона карда шудаанд.

Тарафи объективии чиноятро кирдор дар шакли ҳаракат ташкил медиҳад.

Таркиби чиноят расмӣ баду, пас аз ифшо намудани иттилоот ба муштариёни худ ё дигар шахсон дар бораи ба мақоми ваколатдор дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунони) даромадҳои бо роҳи чиноят бадастоварда, маблағузории терроризм ва маблағузории пахнкунии силоҳи қатли ом додани иттилоот оид ба ҷораҳое, ки барои муқовимат ба қонунигардонии (расмикунони) даромадҳои бо роҳи чиноят бадастоварда, маблағузории терроризм ва маблағузории пахнкунии силоҳи қатли ом андешидашаванд, хотимаёфта ӯтироф мешавад.

Тарафи субъективии чиноятро гуноҳ дар шакли қасд ташкил медиҳад.

Субъекти чиноят – маҳсус: кормандони ташкилотҳое, ки бо маблаги пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд.

Категорияи чинояти дар моддаи 278<sup>1</sup> КҶ ҶТ муқарраргардида миёна мебошад.

### **Ришвадиҳӣ ба иштирокчиён ё ташкилотчиёни мусобиқаҳои қасбии варзишӣ ва озмунҳои намоишии тичоратӣ**

Ришвадиҳӣ ба иштирокчиён ё ташкилотчиёни мусобиқаҳои қасбии варзишӣ ва озмунҳои намоишии тичоратӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 280 КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 3 қисм иборат мебошад.

Объекти чиноятро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил мекунад, ки ба таъмини тартиби одилона ва бегараз гузаронидани мусобиқаҳои варзишии қасбӣ ва озмунҳои намоишии тичоратӣ равона карда шудааст.

Предмети чиноятро маблағҳои пулӣ, қоғазҳои қиматнок ё дигар молу мулк, инчунин фоида ё хизматрасонии хусусияти молу мулкидошта, ки беподош расонида мешаванду аммо бояд пардоҳт карда шаванд (пешниҳод намудани роҳҳатҳои сайёҳатӣ, таъмири манзили истиқоматӣ, соҳтмони бӯstonсарой ва гайра), шуда метавонанд.

Моддаи 280 КҶ ду чинояти мустақилро муқаррар мекунад, ки тарафи объективии онҳо аз кирдорҳои зерин иборат аст:

1. Ришвадиҳӣ ба варзишгарон ва дигар субъектони дар қисми 1 моддаи 280 КҶ пешбинишуда, бо мақсади расонидани таъсир ба натиҷаҳои мусобиқа ё озмунҳо. Ришвадиҳӣ ин ҳаракатҳое мебошад, ки барои моил намудани варзишгарон, доварони варзиш,

устодон, роҳбарони дастаҳо ё дигар иштирокчиён ё ташкилотчиёни мусобиқаҳои варзиши касбӣ, ташкилотчиён ё аъзои доварони (жюрии) озмунҳои намоиши тиҷоратӣ бо мақсади ба манфиати ришвадиҳанда ҳал намудани натиҷаҳои мусобиқа ё озмунҳо равона карда шудааст.

2. Файриқонунӣ гирифтани арзишҳои моддӣ ё истифода аз хизматрасонии дорои хусусияти молу мулӯй аз ҷониби варзишгарон ва дигар субъектони дар қисми 3 моддаи 280 КҶ пешбининшуда, ки баръало барои таъсир расонидан ба натиҷаҳои мусобиқа ё озмунҳо дода шудаанд ё истифода гардидаанд.

Додани ришва ё гирифтани он аз ҷониби варзишгарон, доварони варзиш, устодон, роҳбарони дастаҳо ё дигар иштирокчиён ё ташкилотчиёни мусобиқаҳои варзиши касбӣ, ташкилотчиён ё аъзои доварони (жюрии) озмунҳои намоиши тиҷоратӣ, аз лаҳзаи қабули ҳатто як қисми ашёи қиматноки додамешуда, хотимаёфта дониста мешаванд.

Тарафи субъектии ҷиноят бо қасди бевосита содир шуда, мақсад - расонидани таъсир ба натиҷаҳои мусобиқа ё озмунҳо аломати ҳатмии тарафи субъективии ҷиноят мебошад.

Субъекти қисми 1 ва 2 моддаи 280 КҶ шахси мукаллафи ҷисмонӣ ба синну соли 16 расида шуда метавонад. Субъекти қисми 3 моддаи 280 КҶ бошад, варзишгарон, доварони варзиш, устодон, роҳбарони дастаҳо ё дигар иштирокчиён ё ташкилотчиёни мусобиқаҳои варзиши касбӣ, ҳамчунин аз ҷониби ташкилотчиён ё аъзои доварони (ҳакамони) озмунҳои намоиши тиҷоратӣ шуда метавонанд.

Дар қисми 2 моддаи 280 КҶ ҶТ ҷунин ҳолатҳои вазнинкунандай ин ҷиноят муқаррар гардидаанд:

а) тақроран;

б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ё гурӯҳи муташаккил содир шудааст.

Категорияи ҷинояти дар моддаи 280 КҶ ҶТ муқарраргардида: қисми 1 начандон вазнин; қисмҳои 2 ва 3 миёна.

### **§ 3. Ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти пулию кредитӣ ва молиявии давлат**

#### **Файриқонунӣ гирифтани кредит**

Файриқонунӣ гирифтани кредит ҳамчун ҷиноят дар моддаи 264 КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин моддаи аз 2 қисм ва эзоҳ иборат мебошад.

Моддаи 264 КЧ ду таркиби чиноятро дар бар мегирад, ки онҳо барои хифзи муносибатҳои кредитӣ равона карда шудаанд. Қисми 1 моддаи 264 КЧ ҷавобарии чиноятиро барои гайриқонунӣ гирифтани намудҳои гуногуни кредит пешбинӣ намуда, предмети қисми 2 моддаи 264 КЧ танҳо кредити мақсадноки давлатӣ ё кредите, ки дар зери кафолати давлатӣ дода мешавад, ташкил мекунад.

Объекти чинояти гайриқонунӣ гирифтани кредит – ин муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки фаъолияти бонкҳо ва дигар ташкилотҳои қарзиро таъмин мекунанд.

Предмети чинояти гайриқонунӣ гирифтани кредитро мутобики қисми 1 моддаи 264 КЧ кредит, иловапулӣ (дотатсия) ё дигар шароити имтиёznоки кредитгузорӣ ташкил мекунад.

Муносибатҳои ҷамъиятиро вобаста ба гирифтани кредит моддаҳои 900-903 Кодекси маданий (минбаъд – КМ) танзим мекунад. Мутобики моддаи 839 Кодекси маданий ҶТ тибки шартномаи кредит як тараф – бонк ё ташкилоти дигари кредитӣ (кредитор) уҳдадор мешавад ба тарафи дигар (қарзигранда) тибки андоза ва шартҳои пешбининамудаи шартнома маблағҳои пулиӣ (кредит) дидҳад ва қарзигранда бошад, уҳдадор мешавад маблағи пулии гирифтаашро баргардонад ва барои он фоиз супорад.

Дар назарияи илми ҳуқуки чиноятӣ то имрӯz ақидаи ягона оид ба намудҳои кредит, ки предмети чинояти таҳлилшавандаро ташкил мекунанд, ба миён наомадааст. Аммо аз нуктаи назари он, ки дар худи қисми 1 моддаи 264 КЧ оид ба намудҳои кредит (кредити молӣ ё тичоратӣ) ягон ишора карда нашудааст, предмети онро ҳамагуна кредит ташкил мекунад.

Дотатсия – ин маблағи муайни пулие мебошад, ки аз ҷониби буҷаи давлат бебозгашт, мақсаднок барои дастгирӣ намудани ин ё он соҳаи фаъолият, ки ба дастгирӣ молиявӣ ниёз доранд, дода мешаванд.

Шароити имтиёznоки кредитгузорӣ-ин дар мукоиса ба кредитдииҳи умумӣ, додани имтиёзи иловагӣ ҳангоми гирифтани кредит мутобики салоҳиди кредитор ё талаботи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ мебошад. Маслан, ба муҳлати дароз додан ё бо фоизи кам додани кредит.

Тарафи объективии қисми 1 моддаи 264 КЧ дар намуди аз ҷониби шаҳрванд, соҳибкори инфиродӣ ё роҳбарӣ ташкилот гирифтани кредит, иловапулӣ (дотатсия) ё дигар шароити имтиёznоки кредитгузорӣ бо роҳи ба бонк ё дигар муассисаи кредити баръало пешниҳод кардани маълумоти таҳрифшуда оид ба вазъи хочагидорӣ ё молиявии шаҳрванд, соҳибкории инфиродӣ ё ташкилот ё оид ба дигар ҳолатҳое, ки барои гирифтани кредит, илова-

пулӣ ё шароити имтиёзноки кредитгузорӣ заруранд, (ҳангоми мавҷуд набудани нишонаҳои тасарруфи молу мулки гайр), ифода меёбад.

Тарзи содиркуни гирифтани кредити гайриқонунӣ бо роҳи ба бонк ё дигар муассисаи кредити баръало пешниҳод кардани маълумоти таҳрифшуда оид ба вазъи хочагидорӣ ё молиявии шаҳрванд, соҳибкории инфиродӣ ё ташкилот ё оид ба дигар ҳолатҳое, ки барои гирифтани кредит, иловатулӣ ё шароити имтиёзноки кредитгузорӣ заруранд, муқаррар карда шудааст.

Пешниҳод намудани маълумоти баръало таҳрифшуда оид ба вазъи молиявӣ ё хочагидорӣ ё дигар ҳолатҳое, ки барои гирифтани кредит заруранд, маънои онро дорад, ки шахси кредитгиранда ба бонк ё дигар ташкилоти қарзӣ хучаттҳои қалбакӣ оид ба масъалаҳои зикршуда пешниҳод мекунад. Масалан, ба ташкилотҳои қарзӣ ба сифати гарав пешниҳод намудани хучаттҳои молу мулки гайриманқуле, ки ба гунаҳгор тааллук надорад, соҳтакории хучаттҳои кафолати бонкӣ ва г.

Соҳтакорӣ ва истифодаи хучаттҳои соҳтакоришууда ҳангоми гирифтани кредит гайриқонунӣ қисми таркибии онро ташкил намуда, бандубастро бо моддаи барои соҳтакорӣ ҷавобгарии ҷинояти пешбининамуда иловатан талаб намекунад.

Тарафи субъективии қисми 1 моддаи 264 КҶ бо қасди бевосита содир мешавад. Конунгузор барои тавсифи қасди бевосита қалимаи “баръало”-ро истифода намудааст, ки он аз ҷониби гунаҳгор дарк намудани пешниҳоди хучаттҳои таҳрифшуда ҷиҳати гирифтани намудҳои гуногуни кредит, пешбинӣ намудани оқибати он ва ҳоҳони фаро расидани он мебошад.

Субъекти ҷинояте, ки дар қисми 1 моддаи 264 КҶ пешбинӣ гардидааст, махсус мебошад. Ба чунин сифат шаҳрванд, соҳибкори инфиродӣ ё роҳбарӣ ташкилот, ки кредити гайриқонуниро гирифтаанд, баромад мекунанд.

Кредити мақсадноки давлатӣ ё кредите, ки зери кафолати давлатӣ дода мешавад чун предмети қисми 2 моддаи 264 КҶ –ин кредите мебошад, ки аз ҷониби Ҳукумати қишивар дар асоси саидҳои меъёрио ҳуқуқӣ ба мақсадҳои муайн ҷиҳати иҷрои барномаҳои давлатӣ дода мешаванд. Маслан, барои дастгирии хочагии қишлоқ ё соҳаҳои алоҳидаи он (богпарварӣ ё пахтакорӣ) ва г.

Тарафи объективии ҷинояти дар қисми 2 моддаи 264 КҶ пешбинишударо гайриқонунӣ гирифтани кредити мақсадноки давлатӣ ё кредите, ки дар зери кафолати давлатӣ дода мешавад, ҳамчунин бар хилоғи мақсад истифода бурдани онҳо, агар ин кирдор ба шаҳрванд, ташкилот ё давлат ба микдори қалон зараррасо-

нида бошад (хангоми мавчуд набудани нишонаҳои тасарруфи молу мулки гайр), ташкил мекунад.

Кредитҳои номбаршуда он гоҳ гайриқонунӣ ҳисобида мешавад, ки агар он дар асоси маълумоти бардуруғ ё беасос, ки асос барои додани кредитӣ давлатӣ гаштаанд, дода шуда бошад. Мисол, пешкаш намудани маълумоти бардуруғ оид ба ин ё он барномаҳои мақсаднок, зарурати чунин барномаҳо, арзиши онҳо ва гайра. Оид ба гайриқонунӣ гирифтани кредит мумкин аст чунин ҳолатҳо шаҳодат дихад: номувофиқатии вазъи кредитгиранда ба вазъе, ки ба он чунин намуди кредиткунонии мушаххас паҳн мегардад (фермер, гуреза, муҳочирони маҷбурий ва гайра); бақайдигирии фирма бо ҳуҷҷатҳои қалбакӣ ё ин ки ба шахси соҳта (гайрихӯқӯқӣ); мансубияти фирма ба ягон шахси мансабдор, ки оид ба тақсимоти кредит ваколатдор аст ва гайра.

Бар хилофи мақсад истифода бурдани кредитҳои номбаршуда истифодай онро дар самтҳое ифода мекунад, ки бархилофи мақсади додани худи кредит мебошанд. Маслан, кредити мақсадноки давлатӣ барои харидани тухми картошкай ҳушсифат пешбинӣ шудааст, аммо гунахгор онро гирифта ба мақсади тиҷорат истифода мекунад.

Қонунгузор фаро расидани ҷавобгарии ҷиноятиро барои қисми 2 моддаи 264 КҶ дар сурати ба шаҳрванд, ташкилот ё давлат ба микдори калон расонидани зарар пешбинӣ мекунад. Мутобиқи эзоҳи моддаи 264 КҶ зарар ба микдори калон чунин зараре ҳисобида мешавад, ки аз андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо як ҳазор маротиба зиёд мебошад. Ҳамзамон қайд кардан ба маврид аст, ки байни гайриқонунӣ гирифтани кредити мақсадноки давлатӣ ё кредите, ки дар зери кафолати давлатӣ дода мешавад, ҳамчунин бар хилофи мақсад истифода бурдани онҳо бо фаро расидани зарар ба микдори калон аз ин кирдорҳо бояд алоқаи сабабӣ вучуд дошта бошад.

Тарафи субъективии қисми 2 моддаи 264 КҶ бо қасди бевосита содир карда мешавад.

Субъекти ин ҷиноят шахси муқаллафи ҷисмонии ба синну соли 16 расида мебошад, ки гайриқонунӣ кредити мақсадноки давлатӣ, кредити дар зери кафолати давлатӣ дода шудааст ё ин кредитҳоро бар хилофи мақсад истифода бурдааст.

Категорияи ҷинояти дар моддаи 264 КҶ ҶТ муқарраргардида: қисмҳои 1 ва 2 миёна.

## **Файриқонунй додани кредит**

Файриқонунй додани кредит ҳамчун чиноят дар ммолдаи 265 КҶ ҆ ЧТ муқаррар гардидааст: файриқонунй додани ҳама гуна кредит ё ба ин мусоидат кардани шахсоне, ки бо истифода бурдани вазифаи хизматиаш мебоист ё метавонист ин кирдорхоро ба ҷо оварад.

Объекти чинояти файриқонунй додани кредит ин мусоисатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки фаъолияти бонкҳо ва дигар ташкилотҳои карзиро таъмин мекунанд.

Предмети ин чиноятро ҳамагуна кредит (кредити молӣ ё тиҷоратӣ) ташкил мекунад.

Тарафи объективии файриқонунй додани кредитро файриқонунй додани ҳама гуна кредит ё ба ин мусоидат кардани шахсоне, ки бо истифода бурдани вазифаи хизматиаш мебоист ё метавонист ин кирдорхоро ба ҷо оварад, ташкил мекунад.

Файриқонунй додани кредит дар сурате ҷой дорад, ки шахси масъули кредиткунонӣ бо вайрон кардани санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ба шахси дигар кредит медиҳад. Масалан, додани кредит ба шахсе, ки вазъи ҳочагидории он имконияти баргардонидани онро баъд аз тамом шудани муҳлати кредит надорад.

Мусоидат кардан ба файриқонунй додани ҳама гуна кредит чунин маъно дорад, ки шахс мақоми хизматии ҳудро барои додани кредити файриқонунй истифода бурдааст.

Тарафи субъективии чинояти додани кредити файриқонунй бо қасди бевосита содир карда мешавад. Гунахгор дарк менамояд, ки кредитро файриқонунй дода истодааст ё ин, ки ба гирифтани он мусоидат карда истодааст ва ҳоҳони он аст, ки чунин кирдорхоро содир кунад.

Субъекти ин чиноят – маҳсус мебошад, яъне, шахсе ки барои додани кредит ҳуқуқ дорад ё шахсоне, ки бо истифода аз мақоми хизматии ҳуд ба додани кредит мусоидат намудааст.

Категорияи чинояти дар моддаи 265 КҶ ҆ ЧТ муқарраргардида: миёна.

## **Саркашии бадқасдона аз адой қарзи кредиторӣ**

Саркашии бадқасдона аз адой қарзи кредиторӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 266 КҶ ҆ ЧТ муқаррар гардида, аз 1 қисм ва эзоҳ иборат мебошад.

Саркашии бадқасдона аз адой қарзи кредиторӣ ин саркашии бадқасдонаи роҳбари ташкилот, соҳибкори инфиродӣ ё шаҳрванд аз адой қарзи кредиторӣ ба микдори калон ё аз пардоҳти коғазҳои

қиматнок пас аз эътибори қонунй пайдо кардани қарори суд мебошад. Чинояти мазкур намуди маҳсуси чинояти бо моддаи 363 КҶ ичро накардани ҳукми суд, ҳалномаи суд ё санади дигари судӣ пешбинишударо ташкил медиҳад. Мутобики қоидаҳои бандубасти чиноят агар чиноят аз ҷониби меъёрҳои умумӣ ва маҳсус пешбинӣ шуда бошад, он гоҳ маҷмӯи чиноят ҷой надорад ва ҷавобгарии чиноятӣ дар асоси меъёри маҳсус ба миён меояд.

Объекти асосии чинояти таҳлилшаванд – муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки ба таъмини манфиатҳои кредиторон ҷиҳати сари вақт баргардонидани кредитҳо аз ҷониби қарздорон равона карда шудаанд. Объекти иловагиро манфиатҳои адолати судӣ ҷиҳати сари вақт ичро намудани қарорҳои судӣ ташкил мекунад.

Предмети чиноятро қарзи кредиторӣ ва қофазҳои қиматнок ташкил мекунад.

Қарзи кредиторӣ қарзе мебошад, ки дар шакли маблағҳои пулӣ аз ҷониби роҳбари ташкилот, соҳибкори инфиродӣ ё шаҳрванд аз ташкилотҳои қарзӣ дар асоси шартномаи кредитӣ гирифтааст ва онро бояд баргардонад.

Қофази қиматнок ҳуҷҷате мебошад, ки бо риояи шакли муқарраргардида ва реквизитҳои ҳатмӣ ҳуқуқи молу мулкиро тасдиқ менамояд, ки татбиқ ё гузашт кардани онҳо танҳо дар сурати нишон додани он имконпазир аст.

Тарафи объективии чиноятро дар саркашии бадқасданаи роҳбари ташкилот, соҳибкори инфиродӣ ё шаҳрванд аз адой қарзи кредиторӣ ба миқдори калон ё аз пардоҳти қофазҳои қиматнок пас аз эътибори қонунй пайдо кардани қарори суд муқаррар карда шудааст.

Саркашии бадқасдана аз адой қарзи кредиторӣ дар ичро накардани уҳдадорӣ байд аз гузаштани муҳлати муқарраршуда барои баргардонидани он муқарраршуда, вакте ки ҷиҳати баргардонидани қарзи кредиторӣ қарори суд ба қувваи қонун даромадааст.

Барои ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидани шаҳс барои саркашии бадқасдана аз адой қарзи кредиторӣ зарур аст, ки аввалан, қарори суд ҷиҳати баргардонидани қарзи кредиторӣ ба қувваи қонун даромада бошад ва қарздор имконияти баргардонидани онро дорад, вале аз адой он бо ҳар роҳ саркашӣ мекунад. Дувум, қарзи кредиторӣ бояд миқдори калонро ташкил кунад. Мутобики эзоҳи моддаи 266 КҶ таҳти мағҳуми қарзи кредиторӣ ба миқдори калон - қарзи шаҳрванд ба андозаи бештар аз ду ҳазор нишондиҳанда барои хисобҳо ва қарзи корхона ба андозаи бештар аз панҷ ҳазор нишондиҳанда барои хисобҳо дар назар дошта шудааст.

Тарафи субъективии чиноят дар қасди бевосита тавсиф мегардад. Гунахгор дарк менамояд, ки бадқасдана, бар хилофи қарори ба қувваи қонуни даромадай суд аз адо намудани қарзи кредиторӣ ё аз пардоҳти қоғазҳои қиматнок саркашӣ менамояд.

Субъекти чиноятро роҳбари ташкилот, соҳибкори инфириодӣ ё шаҳрванд, ки аз адои қарзи кредиторӣ ба миқдори калон ё аз пардоҳти қоғазҳои қиматнок саркашӣ меқунанд, шуда метавонанд.

Категорияи чинояти дар моддаи 266 КҶ ҶТ муқарраргардида: начандон вазнин.

### **Ғайриқонунӣ истифода бурдани маблағ**

Ғайриқонунӣ истифода бурдани маблағ ҳамчун чиноят дар моддаи 268 КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм ва 2 қисм эзоҳ иборат мебошад: кирдори бадқасданаи роҳбари муассисаи кредитӣ ё корхона, сарфи назар аз шакли моликият, ки бо мақсади гараз ё манфиатдории шахсӣ маблағи пулии дар суратхисоби худ бударо ба суратхисоби ташкилоти дигар ғайриқонунӣ гузаронидаст, ҳамчунин тартиботи муқарраршударо вайрон карда, маблағи пулиро ба тарзи дигар истифода бурдааст ё дигар маблағи буҷети-ро гайримақсад истифода бурдааст, агар ин кирдор ба манфиатҳои қонуни шаҳрвандон, корхона ё давлат ба миқдори калон зарар расонида бошад.

Объекти ин чиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки барои дуруст истифода бурдани маблағҳо ва таъмини интизоми молиявӣ дар корхонаву массисаҳо, сарфи назар аз шакли моликияташон равона карда шудааст.

Тарафи объективии ғайриқонунӣ истифода бурдани маблағ дар кирдорҳои зерин ифода мейбанд:

1. Аз ҷониби роҳбари муассисаи кредитӣ ё корхона бо мақсади гараз ё манфиатдории шахсӣ маблағи пулии дар суратхисоби худ бударо ба суратхисоби ташкилоти дигар ғайриқонунӣ гузаронидан;

2. Бо вайрон кардани тартиботи муқарраршуда, маблағи пулиро ба тарзи дигар истифода бурдан;

3. Гайримақсаднок истифода бурдани маблағҳои буҷетӣ.

Барои фаро расидани ҷавобгарии чиноятӣ барои ғайриқонунӣ истифода бурдани маблағҳои пулий ба ғайр аз кирдорҳои ифодакунандаи тарафи объективиаш зарур аст, ки оқибатҳои муайни дар диспозитсияи қисми 1 моддаи 268 КҶ пешбинишуда расонидани зарар ба миқдори калон ба манфиатҳои қонуни шаҳрвандон, корхона ё давлат фаро расад.

Мутобики эзоҳи 1 ба моддаи 268 КЧ дар таҳти мағҳуми зарар ба миқдори калон чунин зараре фахмида мешавад, ки он аз андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҳадди ақал панҷсад маротиба ва зарар ба миқдори маҳсусан калон аз ду ҳазор маротиба зиёд мебошад. Ҳамчунин қонунгузор талаб менамояд, ки ҳангоми муайян намудани андозаи (миқдори) зарари расонидашуда ғайр аз зиёни бевосита, ҳамчунин фоидай аз даст рафтари ба ҳисоб гирифтани зарур аст.

Тарафи субъективии ин ҷиноят бо қасди бевосита ифода ёфта, ангеза алномати ҳатмии он баромад мекунад. Ба сифати ангезаи ҷинояти ғайриқонунӣ истифода бурдани маблаг қонунгузор гараз ё дигар манфиатҳои шахсиро муқаррар намудааст.

Ангезаи гаразнок дар ба даст овардани фоидай моддӣ аз ғайриқонунӣ истифода бурдани маблагҳои пулӣ аз ҷониби роҳбари муассиса ё ташкилот, тавасути гузаронидани маблагҳои дар суратҳисоби худ бударо ба суратҳисоби дигар ташкилот ё вайрон намудани тартиби истифодабарии чунин маблагҳо ё ғайримақсаднок истифода бурдани маблагҳои буҷетӣ ифода мейбад.

Манфиатдории шахсӣ мумкин аст дар муносибатҳои шахсӣ, корӣ ё хизматӣ зоҳир гардад.

Субъекти ҷинояти ғайриқонунӣ истифода бурдани маблаг – маҳсус мебошад, яъне ба чунин сифат танҳо роҳбари муассисаи кредитӣ ё корхона, сарфи назар аз шакли моликият баромад карда метавонад.

Аломатҳои бандубастшавандай ҷинояти ғайриқонунӣ истифода бурдани маблаг дар қисми 2 моддаи 268 КЧ муқаррар шудааст: а) тақроран; б) ба миқдори маҳсусан калон зарар расонида бошад. Дар таҳти мағҳуми зарар ба миқдори маҳсусан калон чунин зарардар назар дошта шудааст, ки он аз андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҳадди ақал аз ду ҳазор маротиба зиёд мебошад.

Категорияи ҷинояти дар моддаи 268 КЧ ҶТ муқарраргардида: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна.

### **Тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё қогазҳои қиматноки қалбаки (соҳта)**

Тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё қогазҳои қиматноки қалбаки (соҳта) ҳамчун ҷиноят дар моддаи 281 КЧ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 3 қисм иборат мебошад.

Ба ҷамъият ҳавфнокии тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё қогазҳои қиматноки қалбаки (соҳта) дар вайрон намудани устувории низоми пулии кишвар, мушкил намудани идоракуни он асосан зоҳир мегардад. Вобаста ба ин, объекти

чинояти мазкурро муносибатҳои чамъиятие ташкил мекунанд, ки барои таъмини устувории низоми пулии кишвар, идоракуни он ва дар монополияи давлат қарор доштани нашри воҳиди муомилот дар кишвар равона карда шудааст.

Вобаста ба ин, предмети чиноятро бошад, билетҳои қалбакии Бонки миллии Тоҷикистон, танга ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ бо асьори Ҷумҳурии Тоҷикистон, асьори хориҷӣ ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ бо асьори хориҷӣ ташкил мекунанд.

Мутобиқи моддаи 64 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки миллӣ” аз 28 июни соли 2011 пули миллии (пулҳои қоғазӣ ва тангахо) аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон баровардашуда ва дар гардиш қарордошта воситаи ягона ва истисноии пардохти ҳар гуна уҳдадориҳои пулӣ ва ҳисоббаробаркуниҳо буда, қабули он бо арзиши номиналиаш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи тамоми пардохтҳои пулӣ ҳатмӣ мебошад. Бонки миллии Тоҷикистон дорои ҳуқуқи истисноии эмиссияи (барориши) пули қоғазӣ (банкнота) ва танга ҳамчун воситаи қонуни пардохт дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Мутобиқи моддаи 151 Кодекси мадани қоғази қиматнок ҳуҷҷате мебошад, ки бо риояи шакли муқарраргардида ва реквизитҳои ҳатмӣ ҳуқуқи молу мулкиеро тасдиқ менамояд, ки татбиқ ё гузашт карданӣ онҳо танҳо дар сурати нишон додани он им-контроллер аст. Ба қоғазҳои қиматнок инҳо дохил мешаванд: вомбарг, вексел, чек, сертификати бонкӣ, коносамент, саҳмия ва ҳуҷҷатҳои дигаре, ки мутобиқи санади қонунгузорӣ дар бораи қоғазҳои қиматнок ё мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи онҳо ба ҷумлаи қоғазҳои қиматнок мансуб дониста шудаанд. Мутобиқи моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими асьор ва назорати асьор” аз 13-уми июни соли 2013, ба сарватҳои асьорӣ инҳо дохил мешаванд:

- асьори хориҷӣ, қоғазҳои қиматнок ва ҳуҷҷатҳои пардохтии бо асьори хориҷӣ ифодаёфта;

- пули миллӣ, қоғазҳои қиматнок ва ҳуҷҷатҳои пардохтии бо пули миллӣ ифодаёфта танҳо ҳангоми бо онҳо анҷом додани амалиёт байни резидентҳо ва гайрирезидентҳо ва ё байни гайрирезидентҳо.

Тарафи объективии ин чиноят бо ду кирдори алтернативӣ содир карда мешавад:

1. Тайёр кардан бо мақсади ба муомилот баровардани билетҳои қалбакии Бонки миллии Тоҷикистон, танга ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ бо асьори Ҷумҳурии Тоҷикистон, асьори хориҷӣ ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ бо асьори хориҷӣ;

2. Ба муомилот баровардани билетҳои қалбакии Бонки миллии Тоҷикистон, танга ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ бо асьори Ҷумҳурии Тоҷикистон, асьори хориҷӣ ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ бо асьори хориҷӣ.

Тайёр намудани пул ё қоғази қиматнок ин пурра истехсол ё сохтани онҳоро мефаҳмонад. Қалбакӣ тайёр кардани пул ё қоғази қимматнок бошад, ин пурра ё қисман сохтакорӣ намудани онҳоро мефаҳмонад, ки барои бо пулҳо ва қоғазҳои қимматноки аслӣ аз рӯйи шакл, ранг ва дигар маҳсусиятҳояшон монанд кардан равона карда шудааст. Масалан, бо роҳи часпондан ё қашидан, рақам ё сифри онро тағиیر медиҳанд, силсилаи пул ё қоғази қиматнокро иваз мекунад.

Тайёр намудани пул ё қоғази қиматноки қалбакӣ агар ба мақсади ба муомилот баровардани он пешбинӣ нашуда бошад, таркиби моддаи 281 КҔ ташкил намекунад. Баръакс, агар муқаррар карда шавад, ки пул ё қоғази қиматнок бо мақсади ба муомилот бароварданашон тайёр карда шудааст, новобаста аз микдори (як ё сад дона) тайёр намудани онҳо, чиноят хотимаёфтата дониста мешавад.

Ҳангоми муайн намудани чинояти дар моддаи 281 КҔ пешбiniшуда дар кирдори шахс зарур аст, то муқаррар карда шавад, ки пул ё қоғази қиматноки қалбакинамудаи ў бо пул ё қоғази қиматноки аслии дар муомилотбуда, аз рӯйи шакл, ҳаҷм, ранг ва дигар ҳусусиятҳояшон монандии наздик дорад ё не. Дар сурати ошкор намудани пул ё қоғази қиматноки дағал соҳта-корикардашуда, ки қалбакӣ будани он дар муомилот ба зудӣ ошкор карда мешавад, инчунин дигар ҳолатҳои кор, ки аз қасди равонашудаи гунаҳгор барои фиреб додани доираи муайни шахсон равона шудааст, чунин кирдор чун қаллобӣ бандубаст карда мешавад.

Ба муомилот баровардани пул ё қоғази қиматноки қалбакӣ маънои истифода бурдани онҳоро ба сифати воситай пардоҳти молу хизматрасонӣ, иваз намудан, тухфа, фурухтан ва дигар роҳҳои ба муомилот бароварданро дорад.

Таркиби қисми 1 моддаи 281 КҔ ҶТ новобаста аз оқибати он ҷавобгарии чиноятиро пешбинӣ намуда, банди “б” қисми 2 ин модда тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё қоғазҳои қиматноки қалбакиро ба микдори калон муқаррар намудааст. Мутобики эзоҳи моддаи 283 КҔ ҶТ микдори калон чунин микдоре ҳисобида мешавад, ки он аз андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо як ҳазор маротиба зиёд бошад.

Тарафи субъективии ин чиноят бо қасди бевосита содир шуда, мақсади содир кардани ин чиноят – ба муомилот баровардани пул

ё қоғазхой қиматноки қалбакй ба сифати аломати ҳатмй мұкаррапар карда шудааст.

Субъекти чиноят шахси мұкаллафи қисмөнин ба синну соли 16 расида шуда метавонад.

Категорияи чинояты дар моддаи 281 КЧ ҚТ мұқарраргардида: қисмҳои 1 ва 2 вазнин; қисми 3 махсусан вазнин.

### **Тайёр кардан ё ба мұомилот баровардани картахои сохтаи (қалбакии) кредитті ё ҳисоббаробаркунй ё дигар асноди пардохт**

Тайёр кардан ё ба мұомилот баровардани картахои сохтаи (қалбакии) кредитті ё ҳисоббаробаркунй ё дигар асноди пардохт ҳамчун чиноят дар моддаи 282 КЧ ҚТ мұқаррар гардида, аз 2 қисм иборат мебошад: тайёр кардан бо мақсади ба мұомилот баровардан ё ба мұомилот баровардани картахои сохтаи кредитті ё картахои ҳисоббаробаркунй ё дигар асноди пардохт ё дигар хүччатхо, ки асьор ё дигар қоғазхой қиматнок ба шумор намераванд, vale асноди тасдиқкунанда, мұқарраркунанда ё дихандаи ҳуқук ё уҳдадориҳои молу мулкй мебошанд.

Дар қисми 2 моддаи 282 КЧ ҚТ чунин ҳолатҳои вазнинкундаи ин чиноят мұқаррар гардидаанд:

- а) аз ҷониби гурӯхи шахсон бо маслиҳати пешакй;
- б) ба микдори калон;
- в) аз ҷониби шахси қаблан барои ҳамин чиноят ё барои тайёр кардан ё ба мұомилот баровардани пул ё қоғазхой қиматноки қалбакий судшуда;
- г) аз ҷониби гурӯхи муташаккил содир шуда бошад.

Объекти чиноятро мұносибатхои ҷамъиятие ташкил мекунанд, ки барои таъмини тартиби қонунии тайёр кардан ё ба мұомилот баровардани картахои кредитті ё картахои ҳисоббаробаркунй ё дигар асноди пардохт ё дигар хүччатхо, ки асьор ё дигар қоғазхой қиматнок ба шумор намераванд, vale асноди тасдиқкунанда, мұқарраркунанда ё дихандаи ҳуқук ё уҳдадориҳои молу мулкй мебошанд, равона карда шудаанд.

Предмети ин чиноятро картахои кредитті ё картахои ҳисоббаробаркунй ё дигар асноди пардохт ё дигар хүччатхо, ки асьор ё дигар қоғазхой қиматнок ба шумор намераванд, vale асноди тасдиқкунанда, мұқарраркунанда ё дихандаи ҳуқук ё уҳдадориҳои молу мулкй мебошанд, ташкил мекунанд.

Мутобиқи Даструмали Бонки миллии Тоҷикистон «Дар бораи тартиби хизматрасонӣ тавассути кортҳои пардохти бонкӣ» аз 20 майи соли 2011 барориш ва эквайринги кортҳои пардохтии бонкиро дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкилотҳои қарзие

метавонанд амалй намоянд, ки барои гузаронидани фаъолияти бонкӣ иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон доранд ва он ҳуқуқи бароришу хизматрасонии воситаҳои пардохтро пешбинӣ кардааст. Ташкилоти қарзӣ тибқи низомнома ва тартиби фаъолияти низоми пардохти даҳлдор барориши намудҳои кортҳои пардохтии бонкӣ, номгӯйи хизматрасониҳо бо истифодаи ин кортҳо ва шартҳои ба муштарӣ пешниҳод намудани хизматрасониҳоро мустақилона муайян менамояд.

Мутобики ин Даструмал корти пардохтии бонкӣ ин воситай пардохтие мебошад, ки тавассути он дорандай корт бо истифодаи рақами мушахаскунандай шаҳсии худ ва/ё дигар рамзҳое, ки дорандаро муайян менамояд, барои гузаронидани амалиёти аз ҷониби ношир пешбинишуда, ба суратхисоби бонкӣ дастрасии фосилавӣ дорад.

Кортҳои пардохтии бонкӣ ба намудҳои зерин чудо мешаванд:

а) вобаста аз манбаи пайдоиши маблағҳои пулии суратҳисоб:

- корти дебетӣ, ки тавассути он доранд мебошад маблағҳои пулии дар ташкилоти қарзӣ нигоҳ доштаашро истифода намояд;

-корти кредитӣ, ки тавассути он доранд мебошад маблағҳои пулии аз ҷониби ташкилоти қарзӣ дар шакли қарз додашударо истифода намояд;

- корти пешпардоҳт, ки тавассути он доранд дар ҳудуди ма-блиғи пешакӣ пардохтгардида барои гузаронидани амалиёти ҳуқуқ дорад ва дар суратхисоби умумикардашудаи кортии ташкилоти қарзӣ ба ҳисоб гирифта мешавад;

б) вобаста аз мансубият ба низомҳои пардохт:

- кортҳои локалӣ (доҳилӣ), ки танҳо дар доираи шабакаи терминалӣ ташкилоти қарзӣ хизматрасонӣ карда мешаванд;

- кортҳои миллӣ, ки дар доираи шабакаи терминалӣ ташкилотҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон хизматрасонӣ карда мешаванд;

- кортҳои байналмилалӣ, ки дар доираи шабакаи терминалӣ ташкилотҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки узви низомҳои пардохти байналмилалӣ мебошанд дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он хизматрасонӣ карда мешаванд.

Вобаста аз мақсади истифодабариишон кортҳои дебетӣ ва кредитӣ ба намудҳои зерин чудо мешаванд:

- корти шаҳсӣ аз рӯйи суратҳисоби кортие, ки ба номи шаҳси воқеӣ кӯшода шудааст, бароварда мешавад;

- корти иттиҳодиявӣ аз рӯйи суратҳисоби кортие, ки ба номи шаҳси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфириодӣ кӯшода шудааст, бароварда мешавад.

Дар баробари kortxoi бонкай ва ҳисоббаробаркуни дигар намудхои kortxo вучуд дорад, ки предмети чинояти мазкурро ташкил мекунад: картаҳои дисконтий, ки ба дорандай он имтиёзи муайн ҳангоми харид ё истифодаи хизматрасонии фирмаи муайниро медиҳад; картаҳои электронии телефонӣ, ки бо ёрии он гуфтгуҳои телефонӣ вобаста ба маблағи пешпардоҳти он, пардоҳта мешавад ва ф.

Дигар асноди пардоҳт ё дигар ҳуччатҳо, ки асьор ё дигар коғазҳои қиматнок ба шумор намераванд, vale асноди тасдиқкунанда, муқарраркунида ё дихандай ҳуқӯқ ё уҳдадориҳои молу мулкӣ мебошанд, ин ҳуччатҳои гуногуне мебошанд, ки ҳисоббаробаркуни гайринақдиро таъмин мекунад. Ба ин гурӯҳ доҳил кардан мумкин аст: супоришномаи пардоҳти-ҳангоми ҳисоббаробаркуниҳо бо супоришномаҳои пардоҳт бонк уҳдадор мегардад бо супориши муштари аз ҳисоби маблағҳо, ки дар суратҳисоби ўмавҷуданд, маблағи муайяни пулиро ба суратҳисоби шахси зикркардаи муштари дар муҳлати муқарраршуда ба ин ё он бонк гузаронад (қисми 1 моддаи 963 КМ). Ба гайр аз ин, Кодекси мадании ҶТ ҳисоббаробаркуни гайринақдиро тавасути чек, ҳисоббаробаркуни тавасути инкассо, ҳисоббаробаркуни тибқи акредитив низ пешбинӣ мекунад. Аммо чек вобаста ба он, ки қоғази қиматнок мебошад, пердмети ин чиноятро ташкил намекунад.

Тарафи объективии чиноятро ду кирдори зерин ташкил мекунад:

1. Тайёр кардан бо мақсади ба муомилот баровардани картаҳои соҳтаи кредитӣ ё картаҳои ҳисоббаробаркуни дигар асноди пардоҳт ё дигар ҳуччатҳо, ки асьор ё дигар коғазҳои қиматнок ба шумор намераванд, vale асноди тасдиқкунанда, муқарраркунида ё дихандай ҳуқӯқ ё уҳдадориҳои молу мулкӣ мебошанд.

2. Ба муомилот баровардани картаҳои соҳтаи кредитӣ ё картаҳои ҳисоббаробаркуни дигар асноди пардоҳт ё дигар ҳуччатҳо, ки асьор ё дигар коғазҳои қиматнок ба шумор намераванд, vale асноди тасдиқкунанда, муқарраркунида ё дихандай ҳуқӯқ ё уҳдадориҳои молу мулкӣ мебошанд.

Тайёр кардани kortxoi пардоҳти маънои на танҳо пурра қалбакӣ соҳтани он, балки ворид намудани тағириот дар рақами мушахаси шахсӣ ё персонализатсия (раванди ҷойгиркуни иттилооти мушахаскунида ба kort, сабт ба хотираи микропротес-сор (чип) ва/ё дар навори магнитии kort, ки тибқи дастур ва тартиби кори низоми пардоҳти даҳлдор пешбинӣ шудааст)-и kortро низ дорад.

Чинояти мазкур аз лаҳзаи тайёр намудани kortxoi пардоҳти ё дигар ҳуччатҳо, ки қоғази қиматнок намебошанд, хоти-

маёфта хисобида мешавад, ба истиснои банди “б” қисми 2 моддаи 282 КЧ ҶТ. Банди ”б” қисми 2 моддаи 282 КЧ бошад, тайёр кардан ё ба муомилот баровардани картаҳои сохтаи (қалбакии) кредитӣ ё хисоббаробаркунӣ ё дигар асноди пардохтре ба миқдори калон пешбини меқунад ва он мутобики эзоҳи моддаи 283 КЧ чунин миқдоре хисобида мешавад, ки он аз андозаи нишондиҳанда барои хисобҳо як ҳазор маротиба зиёд мебошад.

Тарафи субъективии ин ҷиноят бо қасди бевосита ва мақсади маҳсус ба муомилот баровардани картаҳои сохтаи кредитӣ ё картаҳои хисоббаробаркунӣ ё дигар асноди пардохт ё дигар хӯҷатҳо, ки асьор ё дигар қоғазҳои қиматнок ба шумор намераванд, вале асноди тасдиқунанда, муқарраркунанда ё диҳандай ҳуқуқ ё уҳддориҳои молу мулкӣ мебошанд, тавсиф меёбад.

Субъекти ин ҷиноятро шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида ташкил меқунад.

Категорияи ҷинояти дар моддаи 282 КЧ ҶТ муқарраргардида: қисми 1 миёна; қисми 2 вазнин.

### **Сўнистифода ҳангоми баровардани қоғазҳои қиматнок (эмиссия)**

Сўнистифода ҳангоми баровардани қоғазҳои қиматнок (эмиссия) ҳамчун ҷиноят дар моддаи 283 КЧ ҶТ муқаррар гардида, он аз 2 қисм ва эзоҳ иборат мебошад.

Муносибатҳоеро, ки дар раванди барориш, паҳнкунӣ, гардиш ва пардохти қоғазҳои қиматноки эмиссионӣ, новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқии эмитент, хусусияти таъсисидӣ ва фаъолияти субъектҳои бозори қоғазҳои қиматнок ба вучуд меоянд, инчунин тартиби танзим ва назорати бозори қоғазҳои қиматнок бо мақсади таъмини амали бехавф, кушода ва самаранокии бозори қоғазҳои қиматнок, хифзи ҳуқуки сармоягузорон ва дорандагони қоғазҳои қиматнок, рақобати боинсофони иштирокчиёни бозори қоғазҳои қиматнок ба миён меоянд, бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи бозори қоғазҳои қиматнок” аз 28 июни соли 2011 ба танзим дароварда мешавад.

Объекти ҷиноятро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил меқунад, ки барои таъмини фаъолияти мұттадили субъектҳои бозори қоғазҳои қиматнок – эмитентҳо, сармоягузорон, иштирокчиёни қасбии бозори қоғазҳои қиматнок, ташкилотҳои худтanzимкунанда, мақомоти ваколатдори давлатӣ дар самти баровардан ва ба таври оммавӣ паҳн намудани қоғазҳои қиматнок равона карда шудаанд. Манфиатҳои молу мулкии субъектной бозори қоғазҳои қиматнок ба сифати объекти иловагӣ баромад меқунад.

Предмети чинояттро қоғазҳои қиматнок ташкил мекунад. Мутобиқи моддаи 151 Кодекси маданӣ қоғази қиматнок хӯҷҷате мебошад, ки бо риояи шакли муқарраргардида ва реквизитҳои ҳатмӣ ҳуқуқи молу мулкиеро тасдиқ менамояд, ки татбиқ ё гузашт кардани онҳо танҳо дар сурати нишон додани он имконпазир аст. Қоғази қиматноки эмиссионӣ –ин қоғази қиматноке мебошад, ки дар як вақт дорои аломатҳои зерин мебошад: маҷмӯи ҳуқуқҳои молу мулкӣ ва файримолу мулкиро, ки боиси шаҳодат додан, гузашт кардан ва иҷрои қатъӣ бо риояи шакл ва тартибе, ки қонунгузорӣ муқаррар намудааст, дар худ нигоҳ медорад, бо барориш паҳн карда мешавад, андоза ва муҳлати баробари иҷрои ҳуқуқҳоро дар дохили як барориш, новобаста ба вақти ба даст овардани қоғази қиматнок, дорад. Ба қоғазҳои қиматнок инҳо дохил мешаванд: вомбарг, вексел, чек, сертификати бонкӣ, коносамент, саҳмия ва хӯҷҷатҳои дигаре, ки мутобиқи санади қонунгузорӣ дар бораи қоғазҳои қиматнок ё мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи онҳо ба ҷумлаи қоғазҳои қиматнок мансуб дониста шудаанд.

Тарафи объективии ин чинояттро кирдорҳои зерин ташкил мекунад:

1. Бидуни бақайдгирий баровардани қоғазҳои қиматнок (эмиссия) ва ба таври оммавӣ тақсим (паҳн) кардани онҳо;
2. Дидаю дониста истифода бурдани асноди соҳта (қалбакӣ) барои бақайдгирии қоғазҳои қиматнок.

Эмиссияи қоғазҳои қиматнок – ин маҷмӯи амалҳои пайдарҳам, ки барои паҳнкунии қоғазҳои қиматнок зарур мебошанд. Бе бақайдгирии давлатӣ баровардани қоғазҳои қиматнок аз ҷониби эмитент ҷаравӣ мӯътадили ба муомилот баровардани ҷунун қоғазҳоро вайрон мекунад. Мутобиқи моддаи 16 Қонуни зикршуда бақайдгирии давлатии барориши (барориши иловагии) қоғазҳои қиматноки эмиссиониро мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими бозори қоғазҳои қиматнок амалий менамояд.

Вобаста ба ин, барои бақайдгирии давлатии барориши (барориши иловагии) қоғазҳои қиматноки эмиссионӣ хӯҷҷатҳои зеринро пешниҳод кардан зарур аст:

- ариза дар бораи бақайдгирии давлатии қоғазҳои қиматноки эмиссионӣ;
- нусҳаи тасдиқкардаи нотариалии қарор дар бораи барориши (барориши иловагии) қоғазҳои қиматноки эмиссионӣ;
- нусҳаи тасдиқкардаи нотариалии хӯҷҷатҳои таъсисӣ;
- намунаи бланки қоғазҳои қиматнок ва ё сертификати қоғазҳои қиматнок дар ҳолати барориши шакли хӯҷҷатӣ;
- ду нусҳаи тарҳи барориши қоғазҳои қиматнок;

- хүччати тасдиқкунандаи пардохти бочи давлатӣ барои бақайдигирӣ барориши қоғазҳои қиматнок.

Дар баробари худ, мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими бозори қоғазҳои қиматнок вазифадор аст дар муҳлати сӣ рӯзи тақвимӣ аз санаи гирифтани хүччатҳои барои бақайдигирӣ пешниҳодшуда барориши (барориши иловагии) қоғазҳои қиматноки эмиссиониро ба қайди давлатӣ гирад ё дар бораи рад кардани бақайдигирӣ давлатии барориши (барориши иловагии) қоғазҳои қиматноки эмиссионӣ қарори асоснок қабул намояд.

Тарафи объективии қисми 2 моддаи 283 КҶ чавобгарии чинотириро барои ба тарҳи эмиссияи қоғазҳои қиматнок дидою дониста дохил намудани иттилооти нодуруст, ҳамчунин тасдики тарҳи эмиссия, ки барьalo иттилооти нодуруст дорад ё дидою дониста тасдиқ кардани натиҷаҳои таҳрифшудаи эмиссия, агар ин кирдор ба миқдори калон зарар расонида бошад, пешбинӣ мекунад.

Мутобики моддаи 19 Қонуни Чумхурии Тоҷикистон “Дар борай бозори қоғазҳои қиматнок” маълумоти дар тарҳи барориши қоғазҳои қиматнок дарҷгардида бояд ба ҳакиқати воқеӣ мувоғиқ буда, барои баҳодихии вазъи хочагию молиявии эмитент муносиб бошад. Тарҳи барориши қоғазҳои қиматнок бояд инҳоро дар бар гирад:

- тавсифномаи эмитент, номи фирмавӣ, сурога ва санаи таъсиси эмитент, намуди асосии фаъолияти хочагӣ, иштироки эмитент дар гурӯҳҳои саноатӣ, бонкӣ ва молиявӣ, иттиҳодияҳои дигар, инчунин маълумот дар бораи ҷамъиятҳои хочагидории фарӯй ва воbastai эмитент;

- маълумот дар бораи шахсони мансабдори эмитент, аз ҷумла маълумот дар бораи соҳтор ва салоҳияти мақоми идорақунии эмитент, рӯйхати шахсони ба ҳайати мақоми идорақунии эмитент доҳилбуда, миқдори ба шахсони мансабдор мансуббудаи саҳмияҳои эмитент ва ҷамъиятҳои фарӯй ва вобастаи он.

Шарти асосии фаро расидани чавобгарии чиноятӣ барои кирдорҳои дар қисми 2 моддаи 283 КҶ пешбинигардида, ин расонидаи зарап ба миқдори калон аст. Мутобики эзоҳи моддаи 283 КҶ таҳти маҳфуми зарап ба миқдори калон ҷунин зааре ҳисобида мешавад, ки он аз андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо як ҳазор маротиба зиёд бошад.

Тарафи субъективии ин чиноят бо қасди бевосита содир карда мешавад.

Субъекти чиноят – маҳсус буда, ба ҷунин сифат эмитент, шахси мансабдоре, ки тарҳи эмиссияи қоғазҳои қиматнок ё натиҷаи таҳрифшудаи эмиссияро тасдиқ намудааст, баромад карда метавонанд.

Эмитенти қоғазҳои қиматнок ин шахси ҳуқуқие мебошад, ки барориши қоғазҳои қиматнокро мутобики қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ намуда, аз номи худ уҳдадор мешавад, ки уҳдадориҳоро дар назди соҳибони қоғазҳои қиматнок, ки аз шартҳои барориши қоғазҳои қиматнок бармеоянд, ичро мекунад.

Шахси мансабдоре, ки тарҳи эмиссияи қоғазҳои қиматнокро тасдиқ намудааст, ин шахсони мансабдори корхонаҳои тиҷоратӣ ё мақомоти давлатӣ мебошанд, ки барои ворид намудани маълумоти саҳҳ ва пурра масъуланд ва ба тарҳи эмиссияи қоғазҳои қиматнок имзо гузаштааст.

Шахси мансабдоре, ки натиҷаи таҳрифшудаи эмиссияро тасдиқ намудааст, шахси мансабдори мақомоти давлатии ваколатдор дар самти танзим ва назорати бозори қоғазҳои қиматнок, ки барои бақайдигирии интишор ва қабули ҳисоботи интишори қоғазҳои қиматнок масъул аст, шуда метавонад.

Категорияи ҷинояти дар моддаи 283 КҔ ҶТ муқарраргардида: қисмҳои 1 ва 2 начандон вазнин.

### **Бастани аҳди гайриқонунии бо металлҳои қиматбаҳо, сангҳои қимматбаҳои табиӣ ё марворид**

Бастани аҳди гайриқонунии бо металлҳои қиматбаҳо, сангҳои қимматбаҳои табиӣ ё марворид ҳамчун ҷиноят дар моддаи 284 КҔ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм ва эзоҳ иборат мебошад: додугирифти металлҳои қимматбаҳо, сангҳои қиматбаҳои табиӣ ё марворид бар ҳилоғи қоидаҳои муқарраргардидаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин гайриқонунӣ нигоҳ доштан, интиқол додан ё қашондани металлҳои қиматбаҳо, сангҳои қиматбаҳои табиӣ ё марворид дар ҳар намуду ҳолат, ба истиснои маснути заргарӣ (чавоҳирот) ва майшӣ ва пораҳои чунин маснуот.

Объекти ҷиноятро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил мекунад, ки барои таъмини тартиби қонунии муомилоти металлҳои қимматбаҳо, сангҳои қиматбаҳои табиӣ ё марворид равона карда шудаанд. Асосҳои ҳуқуқии танзими муомилоти қонунии металлҳои қимматбаҳо, сангҳои қиматбаҳои табиӣ ё марворидро дар Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо” аз 12 майи соли 2001 муқаррар мекунад.

Предмети ҷиноятро металлҳои қимматбаҳо, сангҳои қиматбаҳои табиӣ ё марворид ташкил мекунад.

Металлҳои қиматбаҳо – ин тилло, нукра, платина ва металлҳои гурӯҳи платина (палладий, иридий, родий, рутений ва

осмий) мебошанд. Рўйхати мазкурро танҳо бо қонун тағиیر додан мумкин аст. Металлҳои қиматбаҳо метавонад дар ҳар шаклу ҳолат, аз чумла дар шакли худрӯй, холис ва тоза кардашуда ва ҳамчунин дар шакли ашёи хом, ҳӯла, нимтайёр, маҳсулоти саноатӣ, пайвасти химияйӣ, маснуоти заргарӣ, маснуоти дигар, танга, шикастапора ва партовҳои истеҳсолоту истеъмолот бошад.

Сангҳои қиматбаҳо – алмос, зумуррад, ёқут, сапфир, лаъли асил ва александрити табии, ҳамчунин гавҳари табии хом ва суфта. Рўйхати мазкурро танҳо бо қонун тағиир додан мумкин аст. Сангҳои қиматбаҳое, ки барои истеҳсоли маҳсулоти заргарӣ корношояманд, ҳамчун маҳсулоти таъйиноти истеҳсолию техникӣ бе маҳдудиятҳои муқаррар қардан ин қонунгузорӣ истифода мешаванд. Меъёр ва тартиби чудо қардани сангҳои қиматбаҳо ба гурӯҳи истифоданашавандай истеҳсолоти маҳсулоти заргарӣ аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар қарда мешавад.

Шикастапора ва партовҳои металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо дар ҳамаи ташкилотҳо, ки дар онҳо ин пораҳо ва партовҳо пайдо мешаванд, бояд ҷамъ оварда шаванд. Шикастапора ва партовҳои ҷамъоварда ҳатман ба ҳисоб гирифта мешаванд ва аз тарафи ташкилотҳои онҳоро ҷамъоваранд, аз чумла ба қисмҳои ҳарбӣ ва низомӣ, ки барои истифодаи дуюмбора (аз коркард гузаронидан) иҷозатнома доранд ва ё ба ташкилотҳо, ки ба ин навъи фаъолият иҷозатнома доранд, метавонанд барои истеҳсолоти минбъда ва ҳолискории металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо фурӯҳта шаванд.

Мутобики диспозитсияи моддаи 284 КҔ предмети ин ҷиноятро маснуоти заргарӣ (ҷавоҳирот) ва майший ва пораҳои ҷунин маснуот ташкил намекунанд.

Тарафи объективии ҷиноятро кирдорҳои зерин ташкил мекунад:

1. Додугирифти металлҳои қимматбаҳо, сангҳои қиматбаҳои табии ё марворид бар ҳилоғи қоидаҳои муқарраргардидаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;

2. Файриқонунӣ нигоҳ доштан, интиқол додан ё қашондани фулузоти қиматбаҳо, сангҳои қиматбаҳои табии ё марворид дар ҳар намуду ҳолат.

Додугирифти файриқонунӣ бо металҳои қиматбаҳо ё сангҳои қиматбаҳо ё марворид дар сурате ҷой дорад, ки он аз ҷониби шахсоне гузаронида мешавад, ки барои ин додугирифт ягон асоси қонунӣ ё иҷозатнома барои ҷунин фаъолият надоранд. Ба ҷунин ҳаракат мумкин аст амале, ки иҳтиёддориро ба ҳуқуқи моликияти металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо (муомилоти металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо), аз чумла ба сифати замонат ис-

тифода кардани онҳо, гузаштани хуқуки моликият ва дигар хуқуқҳои молу мулкиро ифода менамояд, дохил намуд.

Нигоҳ доштан, интиқол додан ё қашондани фулузоти қиматбаҳо, сангҳои қиматбаҳои табий ё марворид дар ҳар намуду ҳолат дар сурате файриқонунӣ эътиоф мешавад, ки он аз ҷониби шахси ба ҷунин амал ваколатнадошта амалий карда мешавад. Ба ҷунин кирдор ҳамлу нақли металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо ва маҳсулоти онҳо аз чумла интиқол додани металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо ва маҳсулоти онҳо ба анбор, фонду захира ва ҳамчунин нигаҳдорӣ ва ба намоиш гузаштани металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, ба қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон овардан ва аз он баровардани металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо ва маҳсулоти онҳоро дохил кардан мумкин аст.

Банди "б" қисми 2 моддаи 284 КҔ бастани аҳди файриқонунии бо металлҳои қиматбаҳо, сангҳои қимматбаҳои табий ё марворидро ба миқдори қалон муқаррар мекунад. Мутобики эзоҳи моддаи 284 КҔ кирдорҳои дар ҳамин модда пешбинишууда ҳамон вақт ба миқдори қалон содиршууда эътироф карда мешаванд, ки агар арзиши металлҳои қиматбаҳо, сангҳои қиматбаҳои табий ё марворид, ки мавриди муомилоти файриқонунӣ гардидаанд, аз як ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҳадди ақал зиёдтар бошад.

Тарафи субъективии ҷиноятро гуноҳ дар шакли қасди бевосита тавсиф мекунад.

Субъекти ҷиноят. Ҕинояти мазкур аз ҷониби шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида, содир карда мешавад.

Категорияи ҷинояти дар моддаи 284 КҔ ҔТ муқарраргардида: қисмҳои 1 ва 2 начандон вазнин.

### **Вайрон кардани қоидаҳои ба давлат супоридани фулузот ва сангҳои қиматбаҳо**

Вайрон кардани қоидаҳои ба давлат супоридани фулузот ва сангҳои қиматбаҳо ҳамчун ҷиноят дар моддаи 285 КҔ ҔТ муқаррар гардида, ин модда аз 1 қисм ва эзоҳ иборат мебошад: саркашӣ кардан аз ҳатман ба аффинаж супоридан ё ҳатман ба давлат фурӯхтани металлҳои қиматбаҳо ё сангҳои қиматбаҳои аз қаъри замин истихроҷшууда ё аз ашёи ҳоми муштақ ба даст овардашуда, ҳамчунин бардошташуда ё ёфташуда, агар ин кирдор ба миқдори қалон содир шуда бошад.

Объекти ҷиноятро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил мекунанд, ки барои таъмини фаъолияти мӯътадили муомилоти металлҳои қиматбаҳо ё сангҳои қиматбаҳо равона карда шудааст.

Предмети чиноятро металҳои қиматбаҳо ё сангҳои қиматбаҳои аз қаъри замин истихроҷшуда ё аз ашёи хомими муштақ ба дастовардашуда ҳамчунин бардошташуда ё ёфташуда ташкил меқунанд.

Металлҳои қиматбаҳо – ин тилло, нукра, платина ва металлҳои гурӯҳи платина (палладий, ирридий, родий, рутений ва осмий). Рӯйхати мазкурро танҳо бо қонун тағиyr додан мумкин аст. Металлҳои қиматбаҳо метавонад дар ҳар шаклу ҳолат, аз ҷумла дар шакли ҳудрӯй, ҳолис ва тоза кардашуда ва ҳамчунин дар шакли ашёи хом, ҳӯла, нимтайёр, маҳсулоти саноатӣ, пайвасти химиевӣ, маснуоти заргарӣ, маснуоти дигар, танга, шикастапора ва партовҳои истеҳсолоту истеъмолот бошад. Сангҳои қиматбаҳо бошад, алмос, зумуррад, ёкут, сапфир, лаъли асиљ ва александрити табииӣ, ҳамчунин гавҳари табии хом ва сұфта.

Тарафи объективии ин чиноят бо беҳаракатие, ки ба саркашӣ кардан аз ҳатман ба аффинаж супоридан ё ҳатман ба давлат фурӯхтани металлҳои қиматбаҳо ё сангҳои қиматбаҳои аз қаъри замин истихроҷшуда ё аз ашёи хомими муштақ ба дастовардашуда ҳамчунин бардошташуда ё ёфташуда, агар ин кирдор ба микдори қалон содир шуда бошад, алоқаманд аст, содир карда мешавад:

а) саркашӣ кардан аз ҳатман ба аффинаж супоридани металлҳои қиматбаҳо ё сангҳои қиматбаҳои аз қаъри замин истихроҷшуда ё аз ашёи хомими муштақ ба дастовардашуда ҳамчунин бардошташуда ё ёфташуда. Аффинаж ё ҳолискории металлҳои қиматбаҳо –ин амали тоза кардани металлҳои қиматбаҳои истихроҷшуда аз омехтаҳо ва унсурҳои ҳамроҳбуда, ҳушифат гардонидани металлҳои қиматбаҳо ба ҳадди стандартҳои давлатӣ ва шартҳои технике, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунанд ё ба ҳадди стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ намудани онҳо мебошад.

б) саркашӣ кардан аз ҳатман ба давлат фурӯхтани металлҳои қиматбаҳо ё сангҳои қиматбаҳои аз қаъри замин истихроҷшуда ё аз ашёи хомими муштақ ба дастовардашуда ҳамчунин бардошташуда ё ёфташуда.

в) Оқибати чиноят – ба микдори қалон содир намудани чиноят. Мутобиқи эзоҳи моддаи 285 КҖ вайрон кардани қоидаҳои супоридан ё фурӯши фулузот ва сангҳои қимматбаҳо ба давлат вакте ба микдори қалон содиршуда шуморида мешавад, ки агар арзиши молу маҳсулоти дар ҳамин модда зикргардидаи ба давлат насупорида ё фурӯхтанашуда аз андозаи як ҳазор нишондиҳанда барои хисобҳо зиёд бошад.

г) алоқаи сабабӣ байни кирдор ва оқибат.

Тарафи субъективии чиноят бо қасди бевосита содир карда мешавад.

Субъекти чиноят. Чинояти мазкурро шахси чисмонии мукаллафи ба синну соли 16 расида, ки мутобиқи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ уҳдадории ҳатман ба аффинаж супоридан ё ҳатман ба давлат фурӯхтани металлҳои қиматбаҳо ё сангҳои қиматбаҳои аз қаъри замин истихроҷшуда ё аз ашёи хомими муштақ ба дастовардашуда ҳамчунин бардошташуда ё ёфташуда voguzoшта шудааст, содир мекунад.

Категорияи чинояти дар моддаи 285 КЧ ҶТ муқарраргардида миёна эътироф мешавад.

### **Муомилоти гайриқонунӣ бо асьори хориҷӣ**

Муомилоти гайриқонунӣ бо асьори хориҷӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 286 КЧ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 3 қисм ва эзоҳ иборат мебошад: муомилоти гайриқонунӣ бо асьори хориҷӣ бо роҳи ҳарид, фурӯш, иваз ё истифодаи он ба сифати дигар воситаҳои пардоҳт, агар дар давоми сол баъд аз додани ҷазои маъмурий содир шуда бошанд.

Дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 286 КЧ ҶТ ҳолатҳои вазнинкунандада ва маҳсусан вазнинкунани ин чиноят муқаррар гардидаанд:

- қисми 2: муомилоти гайриқонунӣ бо асьори хориҷӣ бо роҳи ҳарид, фурӯш, иваз ё истифодаи он ба сифати дигар воситаҳои пардоҳт, агар арзиши ашёи муомилот ё амалиёти гайриқонунӣ аз панҷсад нишондиҳанд ба ҷонибҳо зиёд бошад.

- қисми 3: кирдори пешбининамудаи қисми дуюми ҳамин модда, агар:

- а) тақроран;
- б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;
- в) ба микдори калон содир шуда бошанд.

Объекти чиноятро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил мекунанд, ки барои таъмини фаъолияти мӯътадили низоми пулию кредитии Тоҷикистон равона карда шудаанд. Предмети чиноятро асьори хориҷӣ ташкил мекунад.

Тарафи объективии ин чиноят дар кирдорҳое ташкил мекунад, ки ба муомилоти гайриқонунӣ бо асьори хориҷӣ бо роҳи ҳаридан, фурӯхтан, фурӯш, иваз ё истифодаи он ба сифати дигар воситаҳои пардоҳт равона карда шудаанд.

Чинояти дар қисми 1 ва бандҳои “а” ва “б” қисми 3 моддаи 286 КЧ пешбинишуда аз лаҳзаи муомилоти гайриқонунӣ бо асьори хориҷӣ бо роҳи ҳаридан, фурӯхтан, фурӯш, иваз ё истифодаи он ба сифати дигар воситаҳои пардоҳт, новобаста

аз оқибати онҳо хотимаёфта дониста мешавад. Дар баробари ин, қисми 1 моддаи 286 КЧ дорои преюдитсияи маъмурӣ ме-бошад, яъне барои фаро расидани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунӣ бо асьори хориҷӣ бо роҳи ҳаридан, фурӯҳтан, фурӯш, иваз ё истифодай он ба сифати дигар воситаҳои пардоҳт ба миқдори то панҷсад маоши ҳадди ақал зарур аст, ки аввалан шаҳс ба ҷавобгарии маъмурӣ қашида шуда бошаду боз дар давоми сол баъд аз додани ҷазои маъмурӣ ин кирдорро такроран содир кунад.

Кирдори дар қисми 2 моддаи 286 КЧ пешбинишуда, ҷавобгарии ҷиноятиро барои муомилоти ғайриқонунӣ бо асьори хориҷӣ бо роҳи ҳаридан, фурӯш, иваз ё истифодай он ба сифати дигар воситаҳои пардоҳт, агар арзиши ашёи муомилот ё амалиёти ғайриқонунӣ аз панҷсад маоши ҳадди ақал зиёд бошад, банди “в” қисми 3 моддаи 286 КЧ бошад, ҷавобгарии ҷиноятиро барои содир намудани кирдорҳои зикршуда ба миқдори қалон пешбинӣ мекунад. Мутобики эзоҳи моддаи 286 КЧ кирдорҳои дар ҳамин модда номбаршуда ҳамон вақт ба миқдори қалон ҳисобида мешаванд, ки агар арзиши ашёи муомилот ё амалиёти ғайриқонунӣ аз ду ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёдтар бошад.

Тарафи субъективии ин ҷиноят бо қасди бевосита содир карда мешавад.

Субъекти ҷиноят. Ҷинояти мазкурро шаҳси воқеии муқаллафи ҷисмонии ба синну соли 16 расида содир мекунад.

Категорияи ҷинояти дар моддаи 286 КЧ ҶТ муқарраргардида: қисми 1 начандон вазнин; қисмҳои 2 ва 3 вазнин.

### **Аз хориҷа барнагардонидани воситаҳо ба асьори хориҷӣ**

Аз хориҷа барнагардонидани воситаҳо ба асьори хориҷӣ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 287 КЧ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 1 қисм ва эзоҳ иборат мебошад: аз хориҷа ба миқдори қалон барнагардондани воситаҳо ба асьори хориҷӣ аз ҷониби роҳбарони корхона, ки мутобики қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба ҳисобномаи бонки ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатман гузаронида шавад.

Объекти ин ҷиноятро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил мекунад, ки барои таъмини фаъолияти мультадили низоми пулию кредитии кишвар равона карда шудааст. Предмети ҷиноятро воситаҳо ба асьори хориҷӣ, ки мутобики қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба ҳисобномаи бонки ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатман гузаронида шавад, ташкил мекунад.

Тарафи объективии ин чиноят – кирдор дар шакли аз хорица ба миқдори калон барнагардондани воситаҳо ба асьори хориҷӣ, ки мутобики қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба ҳисбономаи бонки ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатман гузаронида шавад, муқаррар карда шудааст.

Танзими асьор ва назорати асьор бо Қонуни ҔТ “Дар бораи танзими асьор ва назорати асьор” аз 13-уми июни соли 2013 ба танзим дароварда мешавад.

Баҳри тазими тартиби аз тарафи бонки ваколатдор ба асьори хориҷӣ кушодан ва нигоҳ доштани ҳисобҳои резидентҳо Бонки миллии Тоҷикистон Даствурамал “Дар бораи кушодани суратҳисобҳои резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо асьори хориҷӣ дар бонкҳои берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 20 майи соли 2011 ва Даствурамал “Дар бораи тартиби анҷомдиҳии амалиёти асьории вобаста ба ҳаракати сармоя аз тарафи резидент” аз 30 июни соли 2011 қабул намудааст, ки он тартиби кушодан ва дар Бонки миллии Тоҷикистон ба қайд гирифтани суратҳисобҳои бонкии шахсони воқеъ ва ҳукуқӣ - резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки дар бонкҳои гайрирезидент берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон кушода мешаванд, инчунин тартиби аз ҷониби шахсони ҳукуқӣ ва воқеъ-резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом додани амалиёти асьории вобаста ба ҳаракати сармояро муқаррар менамояд.

Мутобики ин Даствурамалҳо резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳукуқ доранд бо тартиби муқарраркардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бонкҳои гайрирезидент бе маҳдудияти шумора ва таъйинот, бо риояи талаботи низоми муқовимат ба қонунигардонии (расмиунони) даромадҳои бо роҳи чиноят бадастоварда ва маблағузории терроризм, суратҳисобҳои бонкӣ бо асьори хориҷӣ кушоянд.

Резидентҳо дар ҳолатҳои зерин метавонанд дар бонкҳои гайрирезидент берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон суратҳисоби бонкӣ бо асьори хориҷӣ кушоянд:

-амалӣ намудани ҳисоббаробаркуниҳои ҳамкории истехсолӣ бо ҳамкорони хориҷӣ;

-хизматрасонии қарзи хориҷӣ;

-мавҷудияти намояндагӣ ва шуъбаҳо берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои амалӣ карданӣ вазифаҳое, ки бо фаъолияти истехсолию ҳочагии резидентҳо алоқаманд мебошанд.

-мавҷуд набудани имконияти гузаронидани амалиётҳои ҳисоббаробаркуни зарур буда аз ҷониби ташкилотҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

-мавҷуд будани фароғатгоҳҳову муассисаҳои солимгардонӣ, маблағузории табобат, ҷорабинҳои фарҳангиву варзишӣ ва

намоишгоҳҳо, ичро намудани дигар масъалаҳои дорои хусусияти иҷтимоӣ, амалӣ кардани фаъолияти сугуртавӣ ва нақлиёти экспедитсионӣ берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва монанди онҳо;

-маблағгузории корҳои маҳсусгардонидашуда, ки берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ичро мегарданд (корҳои соҳтмону монтаж, геология чустучӯй, соҳтмону таъмир).

Цинояти мазкур дар сурате хотимаёфта дониста мешавад, ки агар воситаҳо ба асьори хориҷӣ аз хориҷи кишвар, ки мутобики қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба ҳисобномаи бонки ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатман гузаронида шавад, ба миқдори калон барнагардонида шавад. Мутобики эзоҳи моддаи 287 КҔ дар моддаи мазкур кирдорҳо ҳангоме ба миқдори калон содиршуда шуморида мешавад, ки агар воситаҳои ба асьори хориҷӣ баргардониданашуда аз андозаи панҷ ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо бештар бошад.

Тарафи субъективии циноят бо қасди бевосита ифода гардида, ангезаи содир кардани циноят гуногун мебошад ва он бояд ҳангоми таин кардани ҷазо ба инобат гирифта шавад.

Субъектии циноят. Цинояти мазкурро шахси ҷисмонии мукаллафи ба синну соли 16 расида, ки роҳбари корхона буда, уҳдадор аст воситаҳо бо асьори хориҷиро ба ҳисобномаи бонки ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатман гузаронад, содир мекунад.

Категорияи цинояти дар моддаи 287 КҔ ҶТ муқарраргардида миёна эътироф мешавад.

### **Саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз шахси ҳуқуқӣ**

Саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз шахси ҳуқуқӣ ҳамчун циноят дар моддаи 292 КҔ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм ва 4 қисм эзоҳ иборат мебошад. Ин циноят ба ҳифз ва дар амалия табиқ шудани талаботи моддаи 45 Конституцияи ҶТ, яъне «додани андоз ва пардохтҳо, ки қонун муайян кардааст, вазифаи ҳар кас мебошад», равона карда шудааст.

КҔ ҶТ дар қисми 1 моддаи 292 барои саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз шахси ҳуқуқӣ, ки қонун муқаррар намудааст, бо роҳи дидаю дониста ба асноди муҳосибавӣ (бухгалтерӣ) ё эъломияи андоз доҳил намудани маълумоти таҳрифшуда оид ба даромад ва ҳароҷот ё бо роҳи дигар пинҳон доштани дигари объектҳои андозбандишаванда, ки ба миқдори калон содир шудааст, ҷавобгарии циноятӣ пешбинӣ карда шудааст.

Мафҳуми шахси ҳуқуқӣ дар моддаи 48 Кодекси маданияи ҶТ ба таври зайл дода шудааст: ташкилоте шахси ҳуқуқӣ дониста ме-

шавад, ки дар моликият, пешбурди хоцагидорӣ ё идоракунии оперативии молу мулкро дошта, аз рӯйи уҳдадориҳои худ бо ин молу мулк масъулият дорад, метавонад аз номи худ ҳуқуқҳои молу мулкӣ ва шахсии файримолу мулкиро ба даст оварда, татбиқ намояд, уҳдадорӣ гирад, дар суд даъвогар ва ҷавобгар бошад.

Объекти ҷиноят. Объекти ҷиноятро муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи андозбанӣ ва супоридани пардохтҳо ба буҷет, ки ба фаъолияти шахси ҳуқуқӣ алоқаманд аст, ташкил медиҳад.

Меъёри моддаи 292 КҶ ҶТ ҳусусияти бланкетӣ дорад ва ба мо лозим меояд, ки барои муайян намудани баъзе мағҳумҳо ва талабот пеш аз ҳама Кодекси андози ҶТ, Кодекси гумруки ҶТ, Кодекси мадании ҶТ, Қонуни ҶТ «Дар бораи бочи давлатӣ», Қонуни ҶТ «Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет» муароҷиат намоем.

Принципҳои ташкил намудан ва фаъолияти системаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистонро муқаррар намуда, муносибатҳои омиронаро оид ба муқаррар намудан, тағиیر додан, бекор кардан ва ҷамъ овардани андозҳо таъзим менамояд, иҷрои уҳдадориҳои андоз ва андешидани тадбирҳои таъминқунандаи иҷрои ин уҳдадориҳо, объектиҳои андозбанӣ ва баҳисобгирии андозро Кодекси андози ҶТ муайян мекунад.

Ҳамаи шаҳсони ҳуқуқӣ вазифадоранд тамоми андозҳоеро, ки нисбати ин андозҳо мувофиқи Кодекси андоз андозсупоранда ба ҳисоб мераванд, пардозанд. Андозе, ки мутобиқи Кодекси андоз ҳисоб карда шудааст, аз уҳдадорӣ дар назди давлат иборат буда, бояд ба буҷети давлатӣ пардохта шавад.

Намудҳои дигари пардохтҳои ҳатмиро ба буҷет, ки Кодекси андози ҶТ муайян накардааст, тартиби ҳисобкуни ҶТ ва пардохти онҳоро Қонуни ҶТ «Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет» муқаррар менамояд.

Ба сифати предмети ҷиноят (моддаи 292 КҶ) баромад мекунанд:

- а) андозҳо;
- б) пардохтҳо.

Андоз – ин пардохти муқаррарнамудаи Кодекси андоз ба буҷети давлатӣ ба ҳисоб рафта, дорои ҳусусияти ҳатмӣ ва инфирории гайриэқвивалентӣ мебошад (моддаи 23 Кодекси андози ҶТ).

Объекти андозбанӣ ва (ё) объекте, ки бо андозбанӣ алоқаманд аст, объекте мебошад, ки дорои тавсифи арзишӣ, миқдорӣ ё физикӣ буда, ҳангоми мавҷудияти он (объект) қонунгузории андоз нисбати андозсупоранда (субъект) уҳдадориҳоро доир ба пардохти андоз муайян менамояд. Объекти андозбанӣ ва (ё) объекте, ки бо андозбанӣ алоқаманд аст, метавонад аз молу мулк,

даромад, фоида, амалиёт доир ба таҳвили мол (кор, хизматрасонӣ), арзиши молҳои таҳвилшуда (ичрои корҳо, хизматрасонихо), воридоти (содироти) мол ба (аз) қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё дигар объекте, ки ҳамин Кодекс муқаррар намудааст, иборат бошад. Ҳар қадом андоз объекти мустакили ба худ хос дорад.

Андоҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз андоҳои умумидавлатӣ ва андоҳои маҳаллӣ иборатанд.

1) Ба андоҳои умумидавлатӣ дохил мешаванд: 1) андоз аз даромад; 2) андоз аз арзиши иловашуда; 3) андози аксиз; 4) андоҳо барои захираҳои табӣ; 5) андози иҷтимоӣ; 6) андоз аз фурӯш (алюминий аввалия).

2) Ба андоҳои маҳаллӣ дохил мешаванд: 1) андоз аз молу мулки гайриманкул; 2) андоз аз соҳибони воситаҳои наклиёт; 3) андоз аз фурӯши чакана; 4) дигар пардохтҳои ҳатмии маҳаллӣ.

Пардохтҳо – ин пардоҳт ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ мебошанд.

Пардоҳт – пардоҳти ҳатмӣ, ки барои иҷозат оид ба истифодаи захираҳои табӣ ё дигар захираҳои мавҷуда ситонида мешавад.

Дигар пардохтҳои ҳатмӣ - пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷети давлатӣ, ки онҳо яке аз шартҳои нисбати супорандагон аз ҷониби макомоти ваколатдор анҷом додани амалҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ мухим, инчунин пешниҳоди ҳуқуқҳои муайян ё додани иҷозат барои истифодаи захираҳои табӣ ё дигар захираҳои мавҷуда мебошад.

Тарафи объективии ҷиноят. Тарафи объективии ҷиноят аз кирдор (дар намуди ҳаракат ё бехаракатӣ), оқибат (ба миқдори қалон) ва робитаи сабабӣ байни оқибат ва кирдори содиршуда иборат мебошад.

Маҳаки асосии тарафи объективии саркашӣ аз супоридани андоҳо ва (ё) пардохтҳо аз шахси ҳуқуқиро категорияи «саркашӣ», буда ба иҷро нашудани уҳдадории андоз дар муҳлати муқарраршуда равона карда шудааст.

Уҳдадории андоз ҳангоми мавҷудияти ҳолатҳои дар Кодекси андоз ва дигар санадҳои қонунгузории андоз пешбинишуда аз вазифаи андозсупоранда оид ба пардоҳти андози муайян, инчунин ҷаримаҳои хисобшуда ва фоизҳо ба буҷет иборат аст. Ичрои уҳдадориҳои андоз, новобаста аз мавҷудияти маблағҳо дар суратҳисобҳо ва дигар молу мулки андозсупоранда, аз пардоҳти андозҳои пешбинишуда, ҷаримаҳои хисобшуда ва фоизҳо дар муҳлатҳои муқарраргардида иборат мебошад.

Андоз ва пардохтҳо бояд дар муҳлати пардоҳт, ки қонунгузорӣ муайян кардааст, супорида шавад. Муҳлати пардоҳти андоз санаи тақвимие мебошад, ки мутобики қонунгузорӣ муайян шуда-

аст ва то ё дар лаҳзаи фарорасии он маблағи ҳисобшудаи андоз бояд ба буҷет супорида шавад, яъне уҳдадории андоз бояд ичро гардад.

Хуқуқ ва уҳдадориҳои андозсупорандагон дар моддаҳои 33-34 Кодекси андози ҶТ аз 23-юми декабри соли 2021 оварда шудааст.

Мувофиқан ба диспозитсияи чинояти мазкур тарзҳои саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо инҳоянд:

а) ба асноди муҳосибӣ доҳил намудани маълумоти таҳрифшуда оид ба даромад ва харочот;

б) ба эъломия доҳил намудани маълумоти таҳрифшуда оид ба даромад ва харочот;

в) бо роҳи дигар пинҳон доштани дигар объектҳои андозбандишаванд.

Тарзи аввали саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз шахси ҳуқуқӣ ин ба асноди муҳосибӣ доҳил намудани маълумоти таҳрифшуда оид ба даромад ва харочот мебошад.

Ҳуччатҳои баҳисобгирӣ аз ҳуччатҳои ибтидой, регистрҳои ҳисботи муҳосибавӣ ва дигар ҳуччатҳое иборат мебошанд, ки ба рои муайянсозии объектҳои андозбандӣ ва объектҳои бо андозбандӣ алоқаманд, инчунин барои ҳисобкуни уҳдадориҳои андоз ҳамчун асос истифода бурда мешаванд. Андозсупорандагон вазифадоранд ҳуччатҳои баҳисобгириро мутобики санадҳои меъерии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақоми ваколатдори давлатӣ, ҳангоми зарурат, Бонки миллии Тоҷикистон ва дигар мақомоти ваколатдори ҳокимияти давлатӣ, мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш баранд.

Ба асноди муҳосибӣ доҳил намудани маълумоти таҳрифшуда оид ба даромад ва харочот, бо роҳи қасдан дар ҳуччатҳои муҳосибӣ даровардани тағйиротҳо, яъне маълумоти нодуруст (кам нишон додани даромад ва харочот, нодуруст нишон додани ҳусусияти объектҳои андозбандӣ ва объектҳои бо андозбандӣ алоқаманд, дар ҳисобнома-фактура кам нишон додани амалиётҳо ва монанди инҳо), ки ба ҳақиқати ҳол мувофиқ нестанд.

Тарзи дигари саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз шахси ҳуқуқӣ ин ба эъломияи андоз доҳил намудани маълумоти таҳрифшуда оид ба даромад ва харочот мебошад.

Эъломияи андоз, ҳисботи андоз – ин аризai хаттӣ ва (ё) ҳуччатҳои электронии андозсупоранда, агенти андоз мебошанд, ки ба мақомоти андоз мутобики тартиби муқаррарнамудаи Кодекси андоз пешниҳод шудаанд ва онҳо маълумотеро бояд оид ба объектҳои андозбандӣ ва объектҳои бо андозбандӣ алоқаманд, инчунин оид ба ҳисобкуни уҳдадориҳои андоз ва дигар маълумоти ба

хисобкунӣ ва пардоҳти андозҳо ба буҷет алоқамандбуدارо дар бар гиранд.

Тарзи охир ин бо роҳи дигар пинҳон доштани дигар объектҳои андозбандишаванда мебошад.

Қайд кардан ба маврид аст, ки баъд аз гузаронидани чораҳои мубориза зидди саркашӣ аз андозсупорӣ ва усулҳои алтернативии андозбандӣ (моддаи 37 Кодекси андози ҶТ) барои саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардоҳтҳо аз шахси ҳуқуқӣ, шахсро бояд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашид.

Таркиби ҷиноят расмӣ буда аз лаҳзаи саркашӣ намудан ба микдори қалон хотимаёфта дониста мешавад.

Субъекти ҷиноят маҳсус, яъне дар баробари мукаллафӣ ва ба синну соли муқаррар намудаи қонун расидан (16 сола), инчунин дорои аломатҳои хос мебошад, ки аз супоридани андозҳо ва (ё) пардоҳтҳо аз шахси ҳуқуқӣ саркашӣ намудааст. Ба сифати субъекти ҷиноят роҳбари шахси ҳуқуқӣ, сармуҳосибон, ва шахсони масъул, ки ба зиммаи онҳо супоридани андоз ва пардоҳт voguzoшta шудааст, баромад карда метавонанд.

Ба сифати субъекти ҷиноят агенти андоз баромад карда наметавонад.

Тарафи субъективии ҷиноят бо гуноҳ дар намуди қасд дар шакли қасди бевосита шарҳ дода мешавад. Яъне, субъект дидаю дониста аз иҷрои уҳдадории худ, ки қонунгузорӣ муайян кардааст, саркашӣ мекунад.

Қисми дуввуми моддаи 292 КҔ ҟТ барои саркашӣ намудан аз супоридани андозҳо ва (ё) пардоҳтҳо аз шахси ҳуқуқӣ, ки:

а) аз ҷониби шахси қаблан барои ҳамин ҷиноят ё барои ҷиноятҳои дар моддаҳои 291 (саркашӣ аз пардоҳтҳои гумруқӣ) ё 293 (саркашии шахси воқеӣ аз пардоҳти андоз) КҔ ҟТ пешбинишуда, судшуда;

б) ба микдори маҳсусан қалон содир шуда бошад, ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ намудааст.

Таркиби ҷиноят (қисми 2 моддаи 292 КҔ ҟТ) расмӣ буда, аз лаҳзаи саркаши намудан аз супоридани андозҳо ва (ё) пардоҳтҳо аз шахси ҳуқуқӣ ба микдори маҳсусан қалон хотимаёфта дониста мешавад. Мувоғики эзоҳ ба моддаи 292 КҔ ҟТ саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардоҳтҳо аз шахси ҳуқуқӣ ҳангоме ба микдори маҳсусан қалон содиршуда шуморида мешавад, ки агар микдори пардоҳтҳои гумруқии супориданашуда аз даҳ ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд бошад.

Дар моддаи 292 КҔ ҟТ эзоҳ ба таври зайл оварда шудааст:

1) Ҙавобгарии ҷиноятӣ барои саркашӣ аз пардоҳтҳои гумруқӣ, супоридани андозҳо ва (ё) пардоҳтҳо, ки дар моддаҳои

291, 292 ва 293 Кодекси мазкур пешбинй шудаанд, танхо дар ҳолате ба миён меояд, ки агар шахс бори аввал ин кирдорхоро содир намуда, дар давоми чилу ҳашт рӯзи бонкӣ аз рӯзи қабули қарори дахлдори мақомоти гумрукӣ, андоз ва (ё) дигар мақомоти дахлдор, маблағи пардохтҳои гумrukӣ, андозҳо ва (ё) пардохтҳоро бо ҷарима ва фоизҳояш пурра наспорад, инчунин кирдорхон мазкурро такроран содир намуда, дар давоми бисту ҷор рӯзи бонкӣ аз рӯзи қабули қарори дахлдори мақомоти гумrukӣ, андоз ва (ё) дигар мақомоти дахлдор маблағи пардохтҳои гумrukӣ, андозҳо ва (ё) пардохтҳоро бо ҷарима ва фоизҳояш пурра наспорида бошад.

2) Агар нисбати шахс бо моддаҳои 291, 292 ё 293 Кодекси мазкур парвандай ҷиноятӣ оғоз карда шӯда, ҳангоми тафтиши пешакӣ ва ё баррасии судии парвандай ҷиноятӣ шахс маблағи пардохтҳои гумrukӣ, андозҳо ва (ё) пардохтҳоро бо ҷарима ва фоизҳояш пурра супорад, дар асоси моддаи 72 ҳамин Кодекс аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешавад.

3) Дар мавриди пас аз баровардани ҳукми суд мақкумшуда маблағи пардохтҳои гумrukӣ, андозҳо ва (ё) пардохтҳоро бо ҷарима ва фоизҳояш пурра супорад, бо қарори суде, ки ҳукм баровардааст, ё суди маҳалӣ иҷроӣ ҷазо ва ё суди болой, аз адой минбаъдаи ҷазо озод карда мешавад.

4) Саркашӣ аз пардохтҳои гумrukӣ, аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо, ки дар моддаҳои 291, 292 ва 293 Кодекси мазкур пешбиний шудаанд, ҳангоме ба миқдори қалон содиршуда ҳисобида мешавад, ки агар маблағи пардохтҳои гумrukӣ, андозҳо ва (ё) пардохтҳои супориданашуда аз бист ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва ба миқдори маҳсусан қалон, аз сию қафт ҳазору панҷсад нишондиҳанда барои ҳисобҳо бештар бошад.

Категорияи ҷиноятӣ дар моддаи 292 КҶ ҶТ муқарраргардида: қисми 1 миёна; қисми 2 вазнин.

### **Саркашии шахси воқеӣ аз пардохти андозҳо ва (ё) пардохтҳо**

Саркашии шахси воқеӣ аз пардохти андозҳо ва (ё) пардохтҳо ҳамчун ҷиноят дар моддаи 293 КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм иборат мебошад.

Моддаи 293 КҶ ҶТ аз ду қисм ва эзоҳ иборат буда, ба ҳифз ва дар амалия табиқ шудани талаботи моддаи 45 Конституцияи ҶТ, яъне «додани андоз ва пардохтҳо, ки қонун муайян кардааст, вазифаи ҳар кас мебошад», равона карда шудааст.

Дар қисми 1 моддаи 293 барои саркашии шахси воқеӣ аз пардохти андоз бо роҳи пешниҳод накардан эъломия оид ба даромад, дар ҳолате, ки пешниҳоди эъломия ҳатмӣ мебошад ё ба эъломия

дидиаю дониста дохил кардани таҳсилотҳои таҳрифшуда оид ба даромад ва харочот, ки боиси ба миқдори калон напардохтани андоз гаштааст, чавобгарии чиноятӣ пешбинӣ карда шудааст.

Объекти чиноят. Объекти чиноятро муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи андозбандӣ ва супоридани пардохтҳо ба буҷет, ки ба фаъолияти шаҳси воқеӣ алоқаманд аст, ташкил медиҳад.

Меъёри моддаи 293 КҶ ҶТ ҳусусияти бланкетӣ дорад ва ба мо лозим меояд, ки барои муайян намудани бâъзе мағҳумҳо ва талабот пеш аз ҳама Кодекси андози ҶТ, Кодекси гумруки ҶТ, Кодекси мадании ҶТ, Қонуни ҶТ «Дар бораи бочи давлатӣ», Қонуни ҶТ «Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет» му-роҷиат намоем.

Ба сифати предмети чиноят андозҳо баромад мекунанд:

Андозҳо – ин пардохти муқаррарнамудаи Кодекси андоз ба буҷети давлатӣ ба ҳисоб рафта, дорои ҳусусияти ҳатмӣ ва инфиордии ғайриэқвивалентӣ мебошад (моддаи 23 Кодекси андози ҶТ).

Андозҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз андозҳои умумидавлатӣ ва андозҳои маҳаллӣ иборатанд.

Ба андозҳои умумидавлатӣ инҳо дохил мешаванд:

1) андоз аз даромад; 2) андоз аз арзиши иловашуда; 3) андоз аксиз;

4) андозҳо барои захираҳои табиӣ; 5) андози иҷтимоӣ; 6) андоз аз фурӯш (алюминий аввалия).

2) Ба андозҳои маҳаллӣ дохил мешаванд: 1) андоз аз молу мулки ғайриманкул; 2) андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт; 3) андоз аз фурӯши чакана; 4) дигар пардохтҳои ҳатмии маҳаллӣ.

Тарафи объективии чиноят. Тарафи объективии чиноят аз кирдор (дар намуди ҳаракат ё бехаракатӣ), оқибат (ба миқдори калон) ва робитай сабабӣ байнӣ оқибат ва кирдори содиршуда иборат мебошад.

Маҳаки асосии тарафи объективии саркашии шаҳси воқеиро аз пардохти андоз категорияи «саркашӣ» мебошад

Мувофиқан ба диспозитсияи моддаи 293 КҶ ҶТ тарзҳои саркашӣ аз пардохти андоз инҳоянд:

а) пешниҳод накардан эъломия оид ба даромад, дар ҳолатҳое, ки пешниҳоди эъломия ҳатмӣ мебошад;

б) ба эъломия дидиаю дониста дохил намудани маълумоти таҳрифшуда оид ба даромад ва харочот.

Эъломия оид ба даромад – ин ҳуҷҷате мебошад, ки дар он шаҳси воқеӣ даромадҳои солонаи худ, ки ба объекти андозбанди тааллуқ доранд, инҷунин сарчашмаи ин даромадҳоро бояд нишон дидад.

Дар диспозитсия моддаи 293 КЧ ҶТ қайд шудааст, ки шахси воқей танҳо барои пешниҳод накардани эъломия оид ба даромад ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. Ҳол он, ки мувофиқи моддаи 241 КА ҶТ шахсони воқей дар баробари андози даромад барои андози фоида низ бояд эъломия пешниҳод қунанд.

Вобаста ба моддаи 241 Кодекси андози ҶТ андозсупорандагони зерин эъломияро оид ба андози даромад ва андози фоида то 1 апрели баъди соли ҳисоботӣ ба мақомоти андоз месупоранд:

- резидентҳо ва муассисай доимии гайрирезидентҳо, ки супорандагони андоз аз даромад мебошанд;

- шахсони воқей-резидентони дорои даромад, ки дар манбаи пардохти воқеъ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандӣ намешаванд, ба истиснои шахсоне, ки андозҳоро мутобиқи фасли XIV Кодекси мазкур пардохт менамоянд;

- шахсони воқеиене, ки дар суратҳисобҳояшон дар бонкҳои ҳориҷии воқеъ берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағҳои пулӣ доранд, инчунин онҳое, ки берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон даромад мегиранд;

- шахсони воқеиене, ки мутобиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зиммаи онҳо уҳдадории пешниҳоди эъломия оид ба андоз аз даромад гузашта шудааст. Тартиб, муҳлатҳои пешниҳод, инчунин шакли эъломияро, ки ин шахсон пешниҳод мекунанд, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд;

- шахсони воқеиене, ки мутобиқи қисми 8 моддаи 191 Кодекси мазкур ҳуқуқи тарҳкунӣ аз даромадро доранд;

- дигар шахсони ҳуқуқӣ-гайрирезидентон ва шахсони воқей – гайрирезидентоне, ки аз манбаъҳои воқеъ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон даромаде мегиранд, ки бояд андозбандӣ карда шавад, аммо дар манбаи пардохт андозбандӣ намешавад.

Объекти андозбандии даромад вобаста ба шахси воқей - резидент ва гайрирезидент фарқ карда мешавад.

Барои резидентҳо ба сифати объекти андозбандии даромад даромади андозбандишавандай онҳо ба ҳисоб меравад, ки он ҳамчун фарқи байни даромади умумӣ дар соли тақвимӣ ва маблағи тарҳшудаи ҳарочоти пешбининамудаи ҳамин Кодекс барои ҳамин давра муайян карда мешавад.

Андозсупоранда – гайрирезидент, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути муассисай доимӣ фаъолият менамояд, нисбати даромади андозбандишаванде, ки ба муассисай доимӣ алоқаманд аст ва ҳамчун фарқи байни даромади умумии соли тақвимӣ аз манбаъҳои воқеъ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон марбут ба муассисай до-

имӣ ва маблағи нигоҳдошташудаи (харочоти) пешбининамудаи Кодекси андоз нисбати чунин даромад барои ҳамин давра муайян карда мешавад, супорандай андоз аз даромад мебошад.

Мафҳуми даромад ва намудҳои алоҳида он дар қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудаанд.

Пешниҳод накарданӣ эъломия оид ба даромад, дар ҳолатҳое ҷиноят эътироф мешавад, ки пешниҳоди чунин эъломия ҳатмӣ аст. Ҷинояткор бо мақсади канорагирий намудан аз пардоҳти андоз, сарри вакт дар муҳлати пешбининамудаи қонунгузорӣ аз пешниҳод карданӣ эъломияи даромад, агар пешниҳоди он ҳатмӣ бошад, ҳуддорӣ мекунад, яъне саркашӣ мекунад.

Ба ақидаи баъзе аз муаллифон моддаи 293 КҔ ҔТ танҳо барои саркашӣ намудани аз пардоҳти андоз аз даромад бо роҳи пешниҳод накарданӣ эъломия ва ё ба эъломия дохил намудани маълумоти таҳрифшуда, ба вуқӯъ меояд<sup>85</sup>. Аз як тараф ақидаи муаллиф дуруст буда, он дар асоси диспозитсияи моддаи 293 КҔ ҔТ гуфта шудааст. Лекин таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки аз рӯйи техникии хуқуқӣ ва забони қонунгузорӣ диспозитсияи моддаи 293 КҔ ҔТ мувофиқи мақсад нест.

Қайд кардан ба мавриди аст, ки шахси воқеӣ на танҳо барои насупоридани андоз аз даромад, балки барои насупоридани ҳамаи намудҳои андозе, ки ў уҳдадор аст супорад, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида мешавад. Ҳол он, ки дар диспозитсияи моддаи 293 КҔ ҔТ, мушахассан дар номи ҷиноят мафҳуми андоз ба маънои кул омада-аст, на ба маънои ҷузъ, яъне намуди алоҳидаи андоз.

Ҳамин тавр, барои саркашии шахси воқеӣ аз пардоҳти андоз бо роҳи пешниҳод накарданӣ эъломияи андоз, ки пешниҳоди он мувофиқи Кодекси андоз ҳатмӣ мебошад ё ба эъломия дидаяу до-ниста дохил намудани маълумоти таҳрифшуда оид ба даромад ва ҳароҷот, шахси воқеиро ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидан мумкин аст.

Ба эъломия дидаяу дохил намудани маълумоти таҳрифшуда оид ба даромад ва ҳароҷот маънои онро дорад, ки шахси воқеӣ дар эъломия маълумотеро пешниҳод мекунад, ки ба ҳақиқати ҳол дуруст намегиранд. Масалан, нодуруст нишон дода-ни сарчаашмаи даромад, кам нишон додани даромад, пешниҳод карданӣ ҳароҷотҳои ҷойнадошта ва монанди инҳо.

Таркиби ҷиноят расмӣ буда аз лаҳзай саркашӣ намудани шах-си воқеӣ аз пардоҳти андоз ба микдори калон хотимаёфта дониста мешавад.

<sup>85</sup> Тафсир ба КҔ ҔТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 652.

Субъекти чиноят шахси воқеи мукаллафӣ ба синну соли мукаррар намудаи қонун расидае (16 сола) мебошад, ки уҳдадор аст дар муҳлати муайяншуда эъломия оид ба даромадро пешниҳод кунад, яъне резидентҳо ва ғайрирезидентҳо.

Қайд кардан ба маврид аст, ки соҳибкорони инфириодиро низ бо моддаи мазкур ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидан мумкин аст.

Ба сифати субъекти чиноят агенти андоз баромад карда наметавонад.

Тарафи субъективии чиноят бо гуноҳ дар намуди қасд дар шакли қасди бевосита шарҳ дода мешавад. Яъне, субъект дидою доноста аз пардохти андоз саркашӣ мекунад.

Қисми дуввуми моддаи 293 КҶ ҶТ барои саркашӣ намудани шахси воқеӣ пардохти андоз, ки:

а) аз ҷониби шахси қаблан барои ҳамин чиноят ё барои чиноятҳои дар моддаҳои 291 (саркашӣ аз пардохтҳои гумруқӣ) ё 292 (саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз шахси ҳуқуқӣ) КҶ ҶТ пешбинишуда, судшуда;

б) ба миқдори маҳсусан қалон содир шуда бошад, ҷавобгарии чиноятӣ пешбинӣ намудааст.

Таркиби чиноят (қисми 2 моддаи 292 КҶ) расмӣ буда, аз лаҳзай саркаши намудани шахси воқеӣ аз пардохти андоз ба миқдори маҳсусан қалон хотимаёфта доноста мешавад.

Категорияи чинояти дар моддаи 293 КҶ ҶТ мукарраргардида: қисмҳои 1 ва 2 начандон вазнин.

#### § 4. Чиноятҳо дар соҳаи фаъолияти гумрукии давлат

##### Қочоқ

Қочоқ ҳамчун чиноят дар моддаи 289 КҶ ҶТ мукаррар гардида, ин модда аз 5 қисм ва эзоҳ иборат мебошад: қочоқ - интиқоли мол ва (ё) ашёи дигар аз сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон бидуни назорати гумруқӣ ё пинҳонӣ аз назорати гумруқӣ ё бо роҳи фиреб истифода кардани ҳуҷҷатҳо ё воситаҳои ҳаммонандкунии (идентификатсионии) гумруқӣ, ё эъломия накардан, ё эъломиякунонии носаҳехи онҳо, ба истиснои ашёҳое, ки дар қисми 3) моддаи мазкур нишон дода шудаанд, агар дар давоми сол пас аз татбики ҷазои маъмурий содир шуда бошад.

Дар қисмҳои 2, 3, 4 ва 5 моддаи 289 КҶ ҶТ ҳолатҳои вазнин-кунанда ва маҳсусан вазнинкунандаи қочоқ мукаррар гардидаанд:

- қисми 2: ҳамин кирдор, агар ба миқдори калон содир шуда бошад.

- қисми 3: интиқоли воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ, прекурсорҳои онҳо, ҳаммонанди (аналоги) маводи нашъаовар моддаҳои саҳттаъсир, заҳрнок, заҳролудкунанда, радиоактивӣ, тарканда, аслиҳа, воситаҳои таркиш, силоҳи оташфишон, лавозимоти ҷангӣ ё муҳимоти ҳарбӣ, силоҳи зарравӣ, химијавӣ, биологӣ ё дигар намуди силоҳи қатли ом, мавод ва таҷхизоте, ки барои соҳтани силоҳи қатли ом истифода шуданашон мумкин аст, ҳамчунин ашёи хоми аз ҷиҳати стратегӣ муҳим, осори бадей, таъриҳӣ, бостоншиносӣ ё арзишҳои дигари фарҳангӣ аз сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки нисбат ба онҳо қоидаҳои маҳсуси интиқол тавассути сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардидаанд, агар ин кирдор бидуни назорати гумrukӣ ё пинҳонӣ аз назорати гумrukӣ, ё бо роҳи фиреб истифода кардани ҳуччатҳо, ё воситаҳои ҳаммонандкуни (идентификатсионии) гумrukӣ, ё эъломия накардан ё эъломиякунонии носаҳех содир шуда бошад.

- қисми 4: кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум, дуюм ё сеюми моддаи мазкур агар:

а) тақроран;

б) аз ҷониби шахси мансабдор бо истифодаи мақоми хизматӣ;

в) бо истифодаи зӯроварӣ ё таҳди迪 он нисбат ба шахсе, ки назорати гумрукиро анҷом медиҳад;

г) бо роҳи рахна кардани сарҳади гумrukӣ содир шуда бошанд.

- қисми 5: кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум, дуюм, сеюм ё ҷоруми ҳамин модда, агар аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир шуда бошанд.

Тибқи эзоҳ ба моддаи 289 КҔ ҶТ кирдори пешбининамудаи қисми дуюми моддаи мазкур ҳангоме ба миқдори калон содиршуда ҳисобида мешавад, агар арзиши мол ё воситаи нақлиёти интиқолшуда аз дую ним ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо бештар бошад.

Қочоқ яке аз ҷиноятҳое мебошад, ки ба фаъолияти иқтисоди ҳориҷӣ аз як тараф ва аз тарафи дигар ба манфиатҳои молиявии давлат ҷиҳати рӯёнидани боч ва дигар пардохтҳои гумrukӣ таҷовуз мекунанд. Дар натиҷаи содир намудани ин ҷиноят ба манфиатҳои молистехсолкунандагони дохилию ҳориҷӣ зарари калон расонида мешавад.

Предмети қисми 1 ва 2 моддаи 289 КҔ мол ё дигар предметҳо ташкил мекунад, ки дар қисми 3 моддаи 289 КҔ номбар карда нашудаанд. Мутобиқи банди 16 қисми 1 моддаи 10 Кодекси гумрук мол - ҳама гуна молу мулки манқули ҳам ба мақсадҳои

тичоратӣ ва ҳам ғайритичоратӣ аз сарҳади гумrukӣ интиқолшаванд, инчунин воситаҳои нақлиёти марбут ба молу мулки гайриманқул, ки аз сарҳади гумrukӣ интиқол дода мешаванд, ба истиснои воситаҳои нақлиёти дар банди 7 ҳамин қисм нишондонашуда, дониста мешаванд. Воситаҳои нақлиёте, ки дар банди 7 моддаи 10 Кодекси гумрук нишон дода шудаанд, ба дигар предметҳо дохил мешаванд. Ба ин гурӯҳ дохил мешаванд: ҳама гуна киштии дарёй (аз чумла лихтерҳои худгард ва гайрихудгард, баржаҳо, инчунин киштиҳои болдор), киштиҳои дорои болиштҳои пурбод, тайёраҳо, нақлиёти автомобилий (аз чумла ядакҳо, нимядакҳо, воситаҳои нақлиёти омехта) ё воҳиди ҳаракатқунандаи роҳи оҳанро дар бар мегирад, ки барои ҳамлу нақли байналмилалии интиқоли пулакии шахсон ё ҳамлу нақли пулакӣ ва ройгони бори саноатӣ ва тичоратӣ истифода мешаванд, инчунин қисмҳои эҳтиётии штатӣ, олот ва таҷхизот, сӯзишворию равғанҳои молидани дар бакҳои штатӣ мавҷуда, агар онҳо якҷоя бо воситаҳои нақлиёт интиқол дода шаванд.

Дар баробари ин, таҳлили моддаи 289 КҶ ҶТ нишон медиҳад, ки предмети қисми 1 ва 2-и ҳамин модда тамоми намуди мол ё дигар предметҳое, ки аз муомилоти маданий гирифта нашудаанд ё муомилоташон маҳдуд карда нашудаанд, ташкил меқунанд. Таҷрибай тафтишотио судӣ нишон медиҳад, ки ба сифати предмети қисми 1 ва 2 моддаи 289 КҶ асосан маҳсулоти тилловорӣ, хурорӣ, маводи сухт баромад меқунанд.

Қисми 3 моддаи 289 КҶ ҶТ бошад, дорои чунин предмет ме-бошад:

- воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ, прекурсорҳои онҳо, ҳаммонанди (аналоги) маводи нашъаовар моддаҳои саҳт-таъсир, заҳрнок, заҳролудкунанда;

- моддаҳои радиоактивӣ, тарканда;

- аслиҳа, воситаҳои таркиш, силоҳи оташфишон, лавозимоти ҷангӣ ё муҳимоти ҳарбӣ, силоҳи зарравӣ, химиявӣ, биологӣ ё дигар намуди силоҳи қатли ом, мавод ва таҷхизоте, ки барои соҳтани си-лоҳи қатли ом истифода шуданашон мумкин аст;

- ашёи ҳоми аз ҷиҳати стратегӣ муҳим;

- осори бадей, таъриҳӣ, бостоншиносӣ ё арзишҳои дигари фарҳангӣ.

Тарафи объективии қочоқ дар шаклҳои зерин ифода мёбад:

- гузаронидан аз сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон бидуни назорати гумrukӣ;

- гузаронидан аз сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон пинҳонӣ аз назорати гумrukӣ;

- гузаронидан аз сарҳади гумрукии Чумхурии Тоҷикистон бо воситаи фиребгарона истифода кардани ҳӯҷатҳо ё воситаҳои ҳаммонандкуни гумрукӣ;

- гузаронидан аз сарҳади гумрукии Чумхурии Тоҷикистон бо эъломия накардан ё эъломияи якунонии соҳта.

Барои хотима ёфта донистани таркиби чинояти контрабанда мавҷудияти як кирдори дар боло зикршуда кофӣ аст.

Мутобиқи моддаи 2 Кодекси гумрук дар Тоҷикистон қаламравӣ гумрукӣ ва сарҳади гумрукӣ мавҷуд аст. Қаламрави Чумхурии Тоҷикистон қаламрави ягонаи гумрукии Чумхурии Тоҷикистонро ташкил медиҳад. Сарҳади гумрукии Чумхурии Тоҷикистон бошад, ба сарҳади давлатии Чумхурии Тоҷикистон мутобиқ аст, ба истиснои минтақаҳои озоди иқтисодӣ, ки ба сарҳади гумрукӣ дохил шуда, ба сарҳади давлатӣ дохил намешаванд.

Гузаронидан аз сарҳади гумрукӣ бидуни назорати гумрукӣ маъни воридот ба қаламрави гумрукии Чумхурии Тоҷикистон ё содироти мол ва (ё) воситаҳои нақлиёт аз ин қаламрав бо вайрон намудани тартиби муқаррарномудаи Кодекси гумрукро дорад. Назорати гумрукӣ бошад, ин маҷмӯи тадбирҳое мебошад, ки мақомоти гумрук бо мақсади таъмини риояи қонунгузории гумрукии Чумхурии Тоҷикистон амалӣ менамоянд. Мувофиқи моддаи 339 Кодекси гумруки Чумхурии Тоҷикистон назорати гумрукӣ аз ҷониби мақомоти гумрук барои муайян кардани молҳо, воситаҳои нақлиёт, ҳӯҷатҳо ва шахсоне, ки ба тафтиш, муоина ва дараҷаи ҷунин тафтиш ва муоина даҳл доранд, истифода бурда мешаванд.

Назорати гумрукӣ дар худ имконияти гузаронидани аз ҷониби мақомоти гумрук ҳаммонандкуни молҳо ва воситаҳои нақлиётро низ дар бар мегирад, ки онҳо тавассути гузаштани пломба, мӯҳр, рақамгузорӣ, аломатҳои ҳаммонандкуни, гирфтани намунаҳо, тасвири мол ва воситаҳои нақлиёт, тартиб додани нақшаҳо ва ба воситаҳои дигар амалӣ мешаванд.

Гузаронидан аз сарҳади гумрукии Чумхурии Тоҷикистон бидуни назорати гумрукӣ аз гузаронидани мол ё предметҳо иборат аст: берун аз ҷойҳои ҷойгиршавии мақомоти гумрук (нуктаҳои гумрукӣ) ё аз нуктаҳои гумрукӣ бидуни назорати гумрукӣ, яъне умуман ба назорат қарор надодани бори гузаронидашаванда ва ҳӯҷатҳои ҳамроҳкунанда он.

Мувофиқи моддаи 83 Кодекси гумруки ҶТ бо мақсади ҳаммонандсозии мол мақомоти гумруки ирсолкунанда ҳуқуқ дорад воситаҳои зеринро истифода намояд: гузаштани пломбаҳои гумрукӣ ва мӯҳрҳо ба нақлиёт, контейнер ё бордони чудонашаванда; гузаштани нишонаҳои ҳаммонандсозии рақамӣ, ҳарфӣ ба ҷойҳои бори

алохид; гузоштани штамп; гирифтани чошниҳо ва намунаҳо; таснифи мол ва воситаҳои нақлиёт; истифодаи нақшаҳо, суратҳои калонҳаҷми таҳияшуда, фотосуратҳо, видеосабтҳо, ороишҳо; истифодаи нақшҳои таҳиянамудаи шахсони мансабдори мақомоти гумruk; воситаҳои дигари имкондиҳандай ҳаммонандсозии мол, инчунин тамғаҳои (пломбаҳои) ирсолкунандай мол.

Пинҳонӣ аз назорати гумrukӣ гузаронидани мол ё дигар предметҳо маъни бо ҳар роҳу восита ниҳон (руст) кардани онҳоро дорад, яъне бо роҳи маҳфӣ гузаронидани мол. Чунин тарз барои муайян намудани молу предметҳо мушкилиро ба миён меоварад. Масалан, бо роҳи истифода бурдани маҳфигоҳҳои гуногун (кароргоҳҳои пинҳонӣ), маҳзанҳои маҳсус, ба ин ё он мол бахшидани намуди дигар мол (маскировкаи мол) ва г.

Амалияи судӣ ҳолатҳоеро медонад, ки предметҳои контрабанда дар зеҳдӯзиҳои доҳилии тайёра, ҷарҳбол, техникаи ҳарбӣ, дар гилзаҳои снарядҳои артиллерӣ, дар ҳолигиҳои ба таври сунъӣ соҳташуда тойҳои пахта ва гайра гузаронида шудаанд. Ба ин тарз, инчунин, пинҳон кардани предметҳои контрабанда дар узвҳои доҳилии табии одам доҳил мешавад.

Ҳама предметҳои аз сарҳади гумrukӣ гузаронидашаванда эъломия карда мешаванд. Моҳияти эъломия дар ба мақомоти гумruk арз доштани маълумот оид ба мол ва вомитаҳои нақлиёт, ки аз сарҳади гумrukии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад, ифода мейбад. Кодекси гумrukии ҶТ якчанд намудҳои эъломияи гумrukиро фарқ мекунад: эъломияи пурра (моддаи 131), но-пурра (моддаи 135), эъломияи гумrukии даврӣ (моддаи 136), муvakқatӣ (моддаи 138), инчунин тартиби соддагардонидашудаи эъломия (моддаи 137).

Эъломия кардан бо роҳи арз ба таври ҳатмӣ, шифоҳӣ, конклюдентӣ ва электронӣ оид ба маълумоти боъзтимод дар бораи мол, низоми гумrukии он ва маълумоти дигари барои мақсадҳои гумruk зарурӣ гузаронида мешавад.

Аломати баррасишавандаи тарафи объективии контрабанда ба қормандони гумruk, ки назорати гумrukиро амалӣ менамоянд, пешниҳод намудани ҳӯҷҷатҳои қалбакӣ, ки дорои маълумоти бардурӯғ мебошанд, ифода мегардад. Номгӯйи ҳӯҷҷатҳо ва маълумоте, ки бояд ба мақомоти гумrukӣ барои назорати гумrukӣ пешкаш карда шаванд, аз тарафи Кодекси гумrukии ҶТ ва дигар санадҳои меъерии ҳуқуқӣ муайян карда шудаанд. Ҳӯҷҷат қалбакӣ ҳисобида мешавад, агар он соҳтакорӣ карда шуда бошад, ҳақиқӣ набошад (бе эътибор бошад) ё ин, ки ҳӯҷҷате, ки бо роҳи гайриқонунӣ ба даст оварда шудаанд. Ҳӯҷҷатҳои бо роҳи гайриқонунӣ гирифташуда, чунин маъно дорад, ки онҳо бе асосҳои қонунӣ гирифта ё

тартиб ва ё тасдиқ шудаанд ва онҳо бо мақсади ба таҳлука даровардани мақомоти гумrukӣ равона карда шудаанд.

Шакл ва тартиби эъломия кардани мол аз ҷониби мақомоти ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумrukӣ муайян карда мешавад.

Аз лаҳзаи аз ҷониби мақомоти гумruk расман қабул шудани эъломия он ҳуҷҷате мегардад, ки оид ба далелҳо маълумот дошта, аҳаммияти ҳуқуқӣ дорад. Аз ҳамин давра дохил намудани ягон хел тафйирот ё иловахо ба эъломияни гумrukӣ мумкин нест. Намуди баррасишавандай контрабанда дар он ифода мегардад, ки ҳангоми ғайриқонунӣ гузаронидан аз сарҳади гумrukӣ предметҳо умуман эъломияни карда намешаванд, яъне оид ба мавҷудијати онҳо дар шакли муқарраршуда арз намешавад, декларант оид ба ҷой доштани онҳо ҳомӯш меистад.

Эъломиякунонии соҳта дар пешниҳод намудани (ҳабар дода ни) маълумоти бардурӯғ оид ба молу предметҳо ва низоми онҳо, ки барои мақсадҳои гумrukӣ заруранд, ифода мегардад. Мисол, шаҳс дар эъломияни гумrukӣ оид ба арзиши гумrukии молҳо маълумоти нодуруст медиҳад, ки он барои озод шудан аз пардохтҳои гумrukӣ асос мешавад.

Тарафи субъективии қочоқ бо қасди бевосита содир карда мешавад.

Субъекти қочоқ шаҳси мукаллафи ҷисмонии ба синни 16-солагӣ расида эътироф мешавад.

Қочоқ онгоҳ бо қисми 3 моддаи 289 КҶ бандубаст карда мешаванд, ки агар онҳо бо тарзҳои дар қисми 1 моддаи 289 КҶ номбар карда шуда, содир карда шаванд. Вобаста ба ин чунин кирдори ҷинояткор бо маҷмӯи ҷиноят бандубаст карда мешавад (моддаи моддаи 289 ва 193 ё 195 ё 200 ё 201 КҶ ва ғ.).

Категорияи ҷиноятни дар моддаи 289 КҶ ҶТ муқарраргардида: қисми 1 миёна; қисмҳои 2 ва 3 вазнин; қисмҳои 4 ва 5 маҳсусан вазнин.

### **Ба ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон барнагардонидани сарватҳои бадей, таъриҳӣ ё бостоншиносии ҳалқҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва мамлакатҳои хориҷӣ**

Ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон барнагардонидани сарватҳои бадей, таъриҳӣ ё бостоншиносии ҳалқҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мамлакатҳои хориҷӣ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 290 КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин моддааст: дар муҳлати муқарраршуда ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон барнагардонидани сарватҳои бадей, таъриҳӣ ё бостоншиносии ҳалқҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

чикистон ё мамлакатҳои хориче, ки берун аз хоки он бурда шуда буд, ба шарте, ки баргардонидани он, мувофиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмӣ бошад.

Объекти чиноятро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил мекунад, ки барои таъмини ворид намудани сарватҳои бадей, таърихӣ ё бостоншиносии ҳалқҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мамлакатҳои хориҷӣ ба ҳудуди Тоҷикистон ташкил мекунад. Ба сифати предмети чинояти мазкур сарватҳои бадей, таърихӣ ё бостоншиносии ҳалқҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мамлакатҳои хориҷӣ баромад мекунанд. Асосҳои ҳуқуқии ҳифзу истифодабарӣ ва аз ҳудуди Тоҷикистон баровардан ва бозгардонидани сарватҳои бадей, таърихӣ ё бостоншиносии ҳалқҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мамлакатҳои хориҷиро Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ба берун баровардан ва дохил кардани сарватҳои фарҳангӣ” аз 4 апрели соли 2019, ки муносибатҳои ҳуқуқии ҳифз ва нигаҳдории мероси фарҳангиро ба танзим дарварда, тартиби ягонаи аз Ҷумҳурии Тоҷикистон берун баровардан ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил кардани сарватҳои фарҳангиро мукаррар намуда, ҳамчунин ба густариши ҳамкориҳои байналмилалии фарҳангӣ мусоидат мекунад, инчунин Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳифз ва истифодаи объектҳои мероси таърихию варҳангӣ” аз 3 марта соли 2006 ташкил мекунанд.

Сарватҳои бадей, таърихӣ ё бостоншиносии ҳалқҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мамлакатҳои хориҷӣ – ин ашёи манқули олами моддӣ, ки арзишҳои миллӣ, таърихӣ, бадей, илмию маърифатӣ, маънавию аҳлоқӣ ва дигар арзишҳои фарҳангиро ифода мекунанд. Ба ин гурӯҳ дохил мешаванд:

- объектҳои алоҳида – бозёфтҳои бостоншиносӣ, ашёи қадимӣ, унсурҳои ба ҷузъҳо тақсимшавандай ёдгориҳои ғайриманқул, маводи антропологӣ ва этнологӣ, муқаддасоти таърихӣ, асарҳои бадеии (мусаввараҳо, қаламкориҳо, санъати амалий, синамо ва суратҳо) маҳфуз дар осорхонаҳои гуногуни давлатӣ ва ғайридавлатӣ, фондҳо, китобхонаҳо, ганчинаҳо, коллексияҳо, асноди шомили фонди миллии бойгонӣ – дастнависҳо, чори мошинӣ, осори қаламӣ, асноди фильмбардорӣ ва аккосишуда, осори тасвирию савтӣ, нашрияҳои нодир, ҳамчунин забонҳо ва номҳои ҷуғрофии таърихӣ;

- объектҳои маҷмааӣ – маҷмааҳои таърихан ташаккулёфта, фондҳо ва коллексияҳои объектҳои алоҳидаи мазкур ба сифати таркиби ягонаи кул, ҳамчунин маҷмааҳо, фондҳо ва коллексияҳои дорои арзишҳои илмию табииатшиносӣ, ки дар маҷмӯъ арзиши таърихӣ доранд.

Муваққатан берун баровардани сарватҳои фарҳангӣ аз Ҷониби шахсони воқеӣ ва хукуқӣ барои ташкили намоишгоҳҳо, гузаронидани корҳои реставратсионӣ ва тадқиқоти илмӣ, вобаста ба фаъолияти театрӣ, консертӣ ва фаъолиятҳои дигари ҳунарӣ, барои ороиши сафоратхонаҳо ва намояндагиҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. Сарватҳои фарҳангииро, ки муваққатан берун бароварда мешаванд, ба сифати таъмини кредит ё ҳамчун гарав истифода бурдан манъ аст. Дар баробари ин, берун баровардани сарватҳои фарҳангии зерин аз Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ аст: сарватҳои нодирӣ қабл аз панҷоҳ сол ё зиёдтар аз он оғаридашуда; аз ҷониби давлат ба рӯйхат ва феҳристи нигоҳбонӣ дохилшуда; дар осорхонаҳо, бойгониҳо, китобхонаҳо ва маҳзанҳои дигари давлативу ҷамъияти Ҷумҳурии Тоҷикистон нигоҳбонишаванда.

Тарафи объективии ҷиноят дар беҳаракатие, ки дар иҷро накардани уҳдадории худ ҷиҳати дар муҳлати муқарраршуда ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонидани сарватҳои бадей, таъриҳӣ ё бостоншиносии ҳалқҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мамлакатҳои ҳориҷие, ки берун аз ҳоки он бурда шуда буд, ифода мейбад. Ҕиноят аз лаҳзаи гузаштани муҳлати муқарашуда ҷиҳати баргардонидани сарватҳои бадей, таъриҳӣ ё бостоншиносии ҳалқҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мамлакатҳои ҳориҷӣ, агар шаҳс барои баргардонидани онҳо имконияти воқеӣ дошт, хотимаёфта дониста мешавад.

Муҳлати баргардонидани сарватҳои бадей, таъриҳӣ ё бостоншиносӣ ҳангоми пешниҳоди ариза ба мақоми ваколатдор ҷиҳати муваққатан ба берун баровардани чунин предметҳо муқаррар карда мешавад. Барои муваққатан берун баровардани сарватҳои фарҳангӣ шаҳодатномаи Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ме-бошад. Тартиби додани шаҳодатнома барои ҳукуқи муваққатан берун баровардани сарватҳои фарҳангӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.

Тарафи субъективии ин ҷиноят бо қасди бевосита содир карда мешавад.

Субъекти ин ҷиноят – маҳсус. Ҕинояти мазкурро шахси ҷисмонии мукаллафи ба синни 16-солагӣ расида, ки уҳдадор аст, сарватҳои бадей, таъриҳӣ ё бостоншиносии ҳалқҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мамлакатҳои ҳориҷие, ки берун аз ҳоки он бурда шуда буд, баргардонад, содир мекунад.

Категорияи ҷинояти дар моддаи 290 КҔ ҔТ муқарраргардида, миёна эътироф мегардад.

## **Саркашӣ аз пардохтҳои гумрукӣ**

Саркашӣ аз пардохтҳои гумрукӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 291 КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм иборат мебошад.

Саркашӣ аз пардохтҳои гумрукӣ, яне бо андозаи муқарраршуда ва дар муҳлати муқарраршуда аз пардохти гумрукӣ ба микдори калон саркашӣ кардан шахсе, ки уҳдадор буд чунин пардохтро супорад. Меъёри моддаи 291 вобаста ба диспозитсияаш хусусияти бланкетӣ дорад ва барои муайян намудани аломатҳои чиноят ба мо лозим меояд, ки пеш аз ҳама ба Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат намоем.

Моддаи 291 КҶ ҶТ аз ду қисм ва эзоҳ иборат аст.

Дар қисми якум барои саркашӣ кардан аз пардохтҳои гумрукӣ ба микдори калон ҷавобгарии чиноятӣ пешбинӣ карда шудааст.

Объекти чиноятро муносибатҳои ҷамъияти дар соҳаи фаъолияти молиявии давлат ташкил медиҳанд.

Предмети чиноят аломати ҳатмӣ буда ба он пардохтҳои гумрукӣ дохил мешавад. Мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон молҳо ва воситаҳои нақлиёте, ки аз сарҳади гумрукии Тоҷикистон интиқол дода мешаванд, ҳатман бояд пардохтҳои гумрукиро супоранд.

Ба пардохтҳои гумрукӣ дохил мешаванд:

а) бочи гумрукӣ – ин пардохти ҳатмие мебошад, ки ҳангоми эъломия кардан мол дар низомҳои гумрукие, ки шартҳои таҳти ин низом ҷойгиркунӣ супурдани бочҳои гумрукиро таъмин мекунанд, мувофиқи Кодекси гумрук бояд пардохта шаванд.

б) андоз аз арзиши иловашуда, ки ҳангоми воридоти мол ба қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ситонида мешавад;

в) аксиз, ки ҳангоми воридоти мол ба қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ситонида мешавад.

Тарафи объективии чиноятро саркашӣ кардан аз супоридани пардохтҳои гумрукӣ ба микдори калон ташкил медиҳад. Пардохтҳои гумрукӣ ҳам аз шахсони воқеӣ ва ҳам аз шахсони ҳукуқӣ ситонида мешавад.

Бочҳои гумрукӣ ва андоз то қабули эъломияи гумрукӣ аз ҷониби мақомоти гумрук ё ҳамзамон бо он пардохт мешаванд. Чиноят аз лаҳзаи гузаронидани муҳлати муқарраршуда барои пардохти бочи гумrukӣ хотимаёфта дониста мешавад. Чунин муҳлатҳои муайян кардан ва супоридани пардохтҳои гумрукӣ мавҷуданд:

1) Ҳангоми воридоти мол бочҳои гумрукӣ ва андоз бояд дар давоми 15 рӯзи пешниҳоди мол ба мақоми гумрук дар маҳали

расидани он ба қаламрави гумрукии Чумхурии Тоҷикистон ё аз рӯзи анҷом ёфтани транзити доҳилии гумруқӣ пардохта шаванд, ба шарте агар мол дар маҳали воридшавии он эъломия карда нашавад.

2) Ҳангоми содироти мол бочи гумруқӣ бояд дар муҳлати на дертар аз рӯзи пешниҳоди эъломияи гумруқӣ пардохта шавад.

3) Ҳангоми ба мақсади дигар истифодаи кардани моли шартан иҷозатдодашуда на бо мақсаде, ки вобаста ба он имтиёзҳои гумруқӣ пешниҳод шуда буданд, барои ҳисоби фоизҳо (моддаи 393) муҳлати супурдани бочҳои гумруқӣ ва андоз рӯзи аввалие ҳисоб меёбад, ки шаҳс талаботи маҳдудият барои истифодабарӣ ва ихтиёрдории молро вайрон кардааст. Агар муайян намудани ин рӯз имконнапазар бошад, рӯзи аз тарафи мақомоти гумрук қабул шудани эъломияи гумруқӣ ба ин гуна мол рӯзи оғози муҳлати супурдани бочу андозҳо ҳисоб карда мешавад.

4) Ҳангоми вайрон кардани талабу шартҳои расмиёти гумруқӣ, ки мутобиқи Кодекси гумрук шаҳсро ба пардохти бочҳои гумруқӣ ва андоз вазифадор месозад, муҳлати пардохти бочҳои гумруқӣ барои ҳисоби фоизҳо рӯзи содир шудани чунин қонуншиканий ҳисоб мешавад. Агар муайян қардани чунин рӯз имконнапазир бошад, рӯзи оғози амали расмиёти даҳлдори гумруқӣ муҳлати пардохти бочҳои гумруқӣ ва андоз шуморида мешавад.

5) Муҳлати пардохти бочи гумруқӣ ва андози моле, ки шаҳсони воқеӣ барои истифодай шаҳсӣ интиқол медиҳанд, дар муросилоти байнамилалии почта, тавассути кубурҳо ва хатҳои барқ интиқол дода мешавад, моли мувакқатан воридкардашуда ва қисман аз бочҳои гумруқӣ ва андоз озод кардашуда, моли гайриқонунӣ воридкардашудае, ки дар қаламрави Чумхурии Тоҷикистон аз ҳаридорони он пайдо карда шудаанд (созмонҳои машғули тичорати яклухт ё чаканаи моли воридшуда) тибқи Кодекси гумрук муайян карда мешавад.

Ба гайр аз ин, дар сурати дар муҳлати муқарраршуда насуридан ё пурра напардохтани бочи гумруқӣ, андоз мақомоти гумрук бочҳои гумруқӣ ва андозро мачбуран, тибқи тартиби муайяннамудаи қонунгузории Чумхурии Тоҷикистон меситонанд. Мақоми гумрук пеш аз истифодай ҷораҳои вобаста ба ситонидани мачбурии бочҳои гумруқӣ ва андоз ба шаҳси масъули пардохткунандай онҳо талаби супоридани пардохтҳои гумруқиро пешниҳод мекунад

Талабномаи супоридани бочи гумруқӣ ва андоз огоҳномаи мақоми гумрук аст, ки ба таври ҳаттӣ дар бораи дар муҳлати муқарраршуда насуридан маблаги бочи гумруқӣ ва андоз, инчунин уҳдадориҳои супоридани маблаги бочи гумруқӣ, андоз

ва фоизҳо дар муҳлатҳои дар ин талабнома омадаро дар бар мегирад.

Талабномаи супоридани бочҳои гумруқӣ ва андоз бояд маълумотро дар бораи маблағи пардохтшавандай бочи гумруқӣ ва андоз, андозаи фоизи дар рӯзи пешниҳоди талабнома ҳисобшуда, муҳлати супоридани бочи гумруқӣ ва андоз мувофиқи Кодекси гумрук, муҳлати иҷрои талабнома, ҳамчунин тадбирҳои мачбурии ситонидани бочи гумруқӣ, андоз ва таъмини ситонидани онҳоро, ки дар сурати насупоридани бочу андозҳои гумруқӣ аз тарафи пардохткунанда истифода мегарданд, инчунин дар бораи асосҳои пешниҳоди талабномаро дар бар гирад. Намунаи талабнома дар бораи супоридани бочи гумруқӣ ва андоз аз тарафи мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумруқӣ муқаррар карда мешавад.

Талабнома дар бораи супоридани бочи гумруқӣ ва андоз ба пардохткунанда бояд дар давоми 10 рӯзи баъд аз ошкор шудани далели насупоридан ё пурра насупоридани бочи гумруқӣ ва андоз фиристода шавад.

Талабномаи супоридани бочи гумруқӣ ва андоз ба роҳбар ё шахси ваколатдори намояндаи ташкилот ё шахси воқеӣ бо имзои шахсӣ ё ба тарики дигар, ки далели гирифтан ва рӯзи гирифтани онро тасдиқ менамояд, супорида мешавад. Агар шахсони мазкур аз гирифтани талабномаи мазкур саркашӣ намоянд, пас он тавассути почта бо мактуби фармоишӣ фиристода мешавад. Талабномаи супоридани бочи гумруқӣ ва андоз баъд аз шаш рӯзи фиристодани мактуби фармоишӣ дастрасшуда ҳисоб меёбад.

Ҳангоми дар муҳлати 20 рӯз иҷро накардани шартҳои талабномаи супоридани бочи гумруқӣ ва андоз мақомоти гумruk тадбирҳои боздоштани амалиёти ҳароҷотӣ аз рӯйи ҳисобномаҳои шахс дар бонкҳо ва дигар муассисаҳои молиявию кредитӣ, ҳабси молу мулк ва ситонидани маблағҳои ба шахс тааллукдоштаро амалӣ менамоянд.

Талабномаи супоридани бочи гумруқӣ ва андоз ба пардохткунанда сарфи назар аз ҷалби ў ба ҷавобгарии маъмурӣ ё ҷинояти фиристода мешавад.

Қайд кардан ба маврид аст, ки риоя накардани шарту шароитҳои зикршуда ҷавобгарии ҷиноятиро барои насупоридани пардохтҳои гумруқӣ тақозо мекунад.

Таркиби ҷиноят (қисми 1 моддаи 291 КҶ) моддӣ буда, аз лаҳзаи саркаши кардан аз пардохти гурӯкӣ ба миқдори қалон хотимаёфта дониста мешавад.

Субъекти ҷиноят шахси муқаллафи ба синну соли муқаррар намудаи қонун расидае (16 сола) мебошад, ки аз супоридани пар-

дохтҳои гумрукӣ саркашӣ намудааст. Супорандагони пардохтҳои гумрукиро дар қонунгузорӣ ҳамчун декларант ё шахсони дигар ном мебаранд, ки дар асоси қонунгузорӣ вазифаи пардохти бочҳои гумрукӣ ва андоз ба уҳдаи онҳо гузошта шудааст. Мувофиқи қисми 8 моддаи 10 Кодекси гумruk декларант – шахсе мебошад, ки молро эъломия мекунад ё аз номи ўмол эъломия карда мешавад.

Инчунин ба сифати субъекти чинояти мазкур брокерони гумрукӣ (намоянда) низ баромад мекунанд. Брокери гумрукӣ (намоянда) – миёнараве, ки амалиёти гумрукиро аз номи декларант ва (ё) бо супориши он ё шахси дигар, ки ба зиммаи ўчунин масъулият гузошта шудааст, ичро мекунад ё ба вай ҳукуқ дода шудааст, ки амалиёти гумрукиро мувофиқи қонунгузорӣ анҷом дидад;

Тарафи субъективии чинояти бо гуноҳ дар намуди қасд дар шакли қасди бевосита шарҳ дода мешавад. Яъне, декларант дидою дониста дар муҳлати муайян аз супоридани бочи гумрукӣ ва андоз саркашӣ менамояд.

Қисми дуввуми моддаи 291 КҶ ҶТ барои саркашӣ намудан аз пардохтҳои гумрукӣ, ки

- а) аз ҷониби гурӯҳ бо маслиҳати пешакӣ;
- б) бо истифода аз мақоми хизматӣ;

в) аз ҷониби шахси қаблан барои чинояти моддаи 269 (саркаши аз пардохти гумрукӣ) ё барои чиноятҳои дар моддаҳои 292 (саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз шахси ҳукуқӣ) ё 293 (саркашии шахси воқеӣ аз пардохти андоз) КҶ ҶТ пешбинини шуда судшуда;

г) ба микдори маҳсусан калон содир шуда бошад, ҷавобгарии чиноятӣ пешбинӣ намудааст.

Тибқи муқаррароти қисми 4 эзоҳ ба моддаи 192 КҶ ҶТ, саркашӣ аз пардохтҳои гумрукӣ ҳангоме ба микдори калон содиршуда ҳисобида мешавад, ки агар маблағи пардохтҳои гумrukӣ, андозҳо ва (ё) пардохтҳои супориданашуда аз бист ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва ба микдори маҳсусан калон, аз сию қафт ҳазору панҷсад нишондиҳанда барои ҳисобҳо бештар бошад.

Категорияи чинояти дар моддаи 291 КҶ ҶТ муқарраргардида: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна.

## § 5. Чиноятҳои дар соҳаи савдо ва хизматрасонии ахолӣ

### Фиреби истеъмолқунандагон

Фиреби истеъмолқунандагон ҳамчун чиноят дар моддаи 294 КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 3 қисм ва эзоҳ

иборат мебошад: камтар чен кардан, кам баркашидан, кам додани бақияи пул, гумроҳ кардани истеъмолкунандагон дар мавриди хосияти истеъмолкуни ё сифати маҳсулот (хизматрасонӣ) ё дигар навъи фиреб додани истеъмолкунандагон дар корхонаҳо сарфи назар аз шакли моликият, ки ба фурӯши молу маҳсулот ё хизматрасонӣ ба аҳолӣ машғуланд, ҳамчунин аз ҷониби шаҳрвандон ба миқдори назаррас содир шуда бошанд.

Дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 294 КҶ ҶТ ҷунин ҳолатҳои вазнинкунанда ва маҳсусан вазнинкунанда муқаррар гардидаанд:

- қисми 2:

- а) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;
- б) ба миқдори калон;
- в) аз ҷониби шаҳсе, ки қаблан барои фиреби истеъмолкунандагон суд шудааст, содир шуда бошад.

- қисми 3: кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ва дуюми ҳамин модда, агар:

- б) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил;
- а) ба миқдори маҳсусан калон содир шуда бошад.

Объекти ин ҷиноятро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил мекунанд, ки барои таъмини манфиатҳои моддии истеъмолкунандагон равона карда шудааст. Ҷабрдида аз ҷиноят танҳо истеъмолкунанда – шаҳси воқеӣ ё ҳукуқие, ки ният дорад мол (ичрои кор, хизматрасонӣ) – ро фармоиш дихад ё ҳаридорӣ намояд, ё ҳуд онҳоро танҳо барои эҳтиёти шаҳсӣ, оиласӣ, рӯзгор ва гайра, ки бо анҷом додани фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманд намебошанд, истифода намояд, шуда метавонад.

Предмети ҷиноятро молу маҳсулот ва хизматрасонӣ ташкил мекунад.

Мол – объекти ҳукуқҳои маданий, ки барои фурӯш, мубодила ё навъи дигари ба муомилоти маданий баровардани он муқаррар шудааст.

Маҳсулот – маҳсули фаъолият (корҳо, хизматрасонӣ), ки барои мубодила ва фурӯш дар бозор муқаррар шудааст.

Хизматрасонӣ – натиҷаи фаъолияти зəҳнӣ ва корҳое, ки ба дигаргуншавии ҳусусияти объектиҳои моддӣ вобаста намебошанд.

Тарафи объективии ҷиноятро унсурҳои зерин ташкил мекунанд:

1. Кирдор дар намуди камтар чен кардан, кам баркашидан, кам додани бақияи пул, гумроҳ кардани истеъмолкунандагон дар мавриди хосияти истеъмолкуни ё сифати маҳсулот (хизматрасонӣ) ё дигар навъи фиреб додани истеъмолкунандагон дар корхонаҳо сарфи назар аз шакли моликият, ки ба фурӯши молу маҳсулот ё хизматрасонӣ ба аҳолӣ машғуланд.

2. Оқибати чиноят – фиреби истеъмолкунандагон ба миқдори назаррас ё ба миқдори калон бошад ё ба миқдори маҳсусан калон.

3. Алоқай сабабӣ байнӣ кирдор ва оқибат.

Кам чен кардан ва кам баркашидан –ин додани молу маҳсулот дар ҳаҷме, ки ба шартномаи басташуда ва стандарти муқаррар-шуда ё дигар шароит оид ба ҳаҷм, вазн ва дигар шартҳои миқдории моли додашуда, мутобиқ нест(кам чен кардан, кам реҳтан, кам баркашидан).

Чинояти мазкур дар сурате хотимаёфта дониста мешавад, ки агар фиреби истеъмолкунандагон ба таври назаррас ё ба миқдори калон ё ба миқдори маҳсусан калон содир карда шавад. Мутобиқи эзоҳи моддаи 294 КҶ фиреби истеъмолкунандагон ҳангоме ба миқдори назаррас содиршуда шумурда мешавад, ки агар зарари ба истеъмолкунандагон расонидашуда аз даҳяки нишондиҳанда барои ҳисобҳо бештар, ба миқдори калон бошад - аз як нишондиҳанда барои ҳисобҳо бештар бошад, ба миқдори маҳсусан калон аз панҷоҳ нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд бошад.

Тарафи субъективии ин чиноят бо қасди бевосита содир карда мешавад. Ангезаи чиноят аломати ҳатмӣ набуда, асосан бо гараз-нокӣ содир карда мешавад.

Субъекти чиноят. Чинояти мазкуро шахси муқаллафи ҷисмонии ба синну соли 16 расида, ки дар корхонаҳои тичоратӣ, ташкилотҳои ҳуроки умумӣ ва дигар ташкилотҳо ба фуруши молу маҳсулот ё хизматрасонӣ, инчунин дигар шаҳсоне, ки дар ташкилотҳои номбурда ба фурушу хизматрасонӣ ба аҳолӣ машғуланд.

Категорияи чинояти дар моддаи 294 КҶ ҶТ муқарраргардида: қисмҳои 1 ва 2 начандон вазнин; қисми 3 миёна.

## **§ 6. Чиноятҳои мӯқобили манфиатҳои хизматии корхонаҳои тичоратӣ ва дигар ташкилотҳо**

### **Ришвадиҳии тичоратӣ**

Ришвадиҳии тичоратӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 279 КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 4 қисм ва эзоҳ иборат мебошад.

Чиноятҳои марбут ба ришвадиҳии тичоратӣ дар баробари гирифтан ва додани пора ба таври ҷиддӣ масъалаҳоеро ба миён меорад, ки ба амният, субботи ҷомеа, арзишҳои падидаҳои демократӣ, меъёрҳои аҳлоқӣ ва адолат ҳалал расонида, ба рушду устувории давлат ва тартиботи ҳуқуқии он заарар мерасонад. Вобаста ба ин дар асоси таҳлилу ҷамбости таҷрибаи судӣ дар ин самт, Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қарор “Дар

бораи тачрибай судӣ оид ба парвандаҳои чиноятӣ марбут ба гирифтан, додани пора ва ришвадиҳии тичоратӣ”<sup>86</sup>.

Объекти ин чиноятро муносабатҳои ҷамъиятие ташкил мекунанд, ки барои таъмини фаъолияти мӯътадили дастгоҳи идоракуни корхонаҳои тичоратию дигар корхонаҳо равона карда шудааст.

Предмети чиноятро дар баробари маблагҳои пулӣ, қоғазҳои қиматнок ё дигар молу мулк, инчунин фоида ё хизматрасонии хусусияти молу мулкидошта, ки беподош расонида мешаванду аммо бояд пардохт карда шаванд (пешниҳод намудани роҳҳатҳои саёҳатӣ, таъмири манзили истиқоматӣ, соҳтмони бӯстонсарой ва гайра), шуда метавонанд. Таҳти мағҳуми фоидаи хусусияти молу мулкидошта бошад паст кардани арзиши молу мулки додамешуда, объектиҳои хусусиshawанда, кам кардани пардохти ичора, маблағи фоизи истифодаи ссудаи (қарзи) бонкӣ, фаҳмида мешавад. Ҳангоми бандубости кирдор бояд ба фоида ва хизматрасонии хусусияти молу мулкидошта, баҳои маблагӣ дода шавад.

Моддаи 279 КҶ ду чинояти мустақилро пешбинӣ менамояд. Вобаста ба ин тарафи объектии ин чиноят аз кирдорҳои зерин иборат аст:

1. Гайриқонунӣ додани пул, қоғазҳои қиматнок ё дигар молу мулк, инчунин расонидани хизмати дорои хусусияти молу мулкӣ ба шахсе, ки дар корхонаи тичоратӣ ё дигар корхона вазифаи идоракуниро ба ҷо меорад ё вобаста ба мақоми ишғолнамудаи ин шахс барои амали анҷомдодааш (беамалиаш) ба манфиати ришвадиҳанд; а;

2. Аз ҷониби шахсе, ки вазифаи идоракуниро дар корхонаи тичоратӣ ё дигар корхона анҷом медиҳад, гайриқонунӣ гирифтани пул, қоғазҳои қиматнок ё дигар молу мулк, ҳамчунин аз ҷониби ӯ гайриқонунӣ вобаста ба мақоми ишғол намудаи хизматӣ истифода бурдани хизматрасонии дорои хусусияти молу мулкӣ барои амали анҷомдода (беамалӣ) ба манфиати ришвадиҳанда.

Додани мукофоти гайриқонунӣ ҳангоми ришвадиҳии тичоратӣ, ҳамчунин гирифтани он аз ҷониби шахси мансабдор ё шахсе, ки вазифаҳои идоракуниро дар корхонаи тичоратӣ ё дигар корхона анҷом медиҳад, аз лаҳзаи қабули ҳатто як қисми ашёи қиматноки додамешуда, хотимаёфта дониста мешаванд.

Дар ҳолате, ки шахси вазифаҳои идоракуниро дар корхонаи тичоратӣ ё дигар корхона анҷом медиҳад, гирифтани ришваи

<sup>86</sup> Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 74-82.

тичоратиро рад намудааст, шахсе, ки ришваро медиҳад, барои сӯиқасд ба чинояти бо қисми дахлдори моддаи 279 КЧ ҶТ пешби-нишуда ба ҷавобгарӣ қашида мешавад.

Агар додани ашёи қиматдори маслиҳатгардида бо сабабҳои аз ироди ашхосе, ки кӯшиш мекарданд предмети ришваро диханд ё гиранд вобастанабуда, анҷом наёфта бошад, кирдори содирнаму-даи онҳо бояд ҳамчун сӯиқасд ба гирифтан ё додани мукофоти гай-риқонунӣ ҳангоми ришвадиҳии тичоратӣ бандубаст карда шавад.

Нияти изҳорнамудаи шахс дар бораи додани (гирифтани) ма-блиғи пулӣ, қоғазҳои қиматнок, дигар молу мулк ё пешниҳод наму-дани имконияти гайриқонунӣ истифода бурдани хизматрасонии хусусияти моддӣ дошта, таркиби чиноятро оид ба сӯиқасди ги-рифтан ё додани пора ё ришвадиҳии тичоратӣ ташкил намедиҳад, агар шахс барои амалӣ гардонидани ин нияташ ягон ҳаракатҳои мушаххасро иҷро накарда бошад.

Барои ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидан бо моддаи 279 КЧ зарур аст, ки ришва вобаста ба мақоми ишғолкардаи шахс дода ё гирифта шавад. Вобаста ба ин, таҳти мағҳуми ҳаракати (бехаракатӣ) шахси мансабдор, ки ба фоидаи ришвадиҳанд амалӣ мегардад, бояд чунин ҳаракатҳое фахмида шаванд, ки шахси дар корхонаи тичоратӣ вазифаи идоракуниро ишғол-намуда, ба онҳо ваколат дошт ё вазифадор буд, ки мутобики ва-колатҳои хизматии ба души ўвогузоргариҷадаро иҷро намояд. Таҳти мағҳуми ҳаракатҳои гайриқонунии шахси мансабдор бошад, ҳаракатҳои гайриҳӯқӯқие, ки аз ваколати хизматиаш барнамеоянд ё ин ки барҳилоғи манфиати хизматӣ амалӣ гар-донида шудааст ва инчунин ҳаракатҳое, ки аломати чиноят ё дигар ҳуқуқвайронкуниро дар бар мегиранд, фахмида мешавад.

Тарафи субъективии ин чиноят бо қасди бевоста содир меша-вад.

Субъекти қисми 1 ва 2 моддаи 279 КЧ шахси мукаллафи ба синну соли 16 расида шуда метавонад.

Субъекти қисми 3 ва 4 моддаи 279 КЧ –маҳсус, яъне шахсе, ки вазифаи идоракуниро дар корхонаи тичоратӣ ё дигар корхона анҷом медиҳад. Шахсоне, ки ба таври доимӣ, муваққатӣ, ё бо вако-лати маҳсус вазифаҳои ташкилию амрдиҳӣ ё маъмурию ҳочагидори-ро дар корхонаи тичоратӣ ё дигар корхона новобаста аз шакли моликият ё корхонаи гайритичоратие, ки мақомоти давлатӣ, мақомоти ҳудидоракунии маҳаллӣ, муассисаи давлатӣ намебошад ва инчунин ваколатдороне, ки тибқи шартнома манфиати давлатро дар мақомоти идоракунии ҷамъиятҳои саҳҳомӣ (ширкатҳои ҳочагидорӣ), ки қисми саҳмияни онҳо (хисса, амонат) моликияти давлат мебошад, намояндагӣ мекунанд, шахсони мансабдор эъти-

роф карда намешаванд ва дар сурати ғайриқонунӣ гирифтани ашёи қиматнок ё истифодаи хизматрасонӣ барои анҷом додани ҳаракат (бехаракатӣ) ба манфиати ришвадиҳанда, бинобар ишғол намудани мавқеи хизматиаш, бояд тибқи моддаи 279 КҶ ҶТ ба ҷавобгарӣ қашида шаванд.

Аз ҷониби шаҳси мансабдор ё шаҳсе, ки вазифаҳои идоракуниро дар корхонаи тиҷоратӣ ё дигар корхона анҷом медиҳад, гирифтани маблағи пулӣ, қоғазҳои қиматнок ва дигар ашёҳои қиматдор гӯё барои содир намудани ҳаракате (бехаракатие), ки онро ӯ аз сабаби мавҷуд набудани ваколатҳои хизматӣ ё имконнотазир будани истифодабарии мавқеи хизматии ҳуд наметавонад амалӣ гардонад, ҳангоми ҷой доштани қасд барои гирифтани ашёҳои қиматдори номбурда, бояд ҳамчун қаллобӣ бо моддаи 247 КҶ ҶТ бандубаст карда шавад.

Дар ҷунин ҳолатҳо соҳиби ашёҳои қиматдор барои сӯиқасад ба додани пора ё ришвадиҳии тиҷоратӣ ба ҷавобгарӣ қашида мешавад, агар додани ашёҳои қиматдор ба мақсади аз ҷониби шаҳсони қайдгардида амалӣ намудани ҳаракатҳои (бехаракатӣ) ҳоҳишнамудаи ӯ, равона шуда бошад.

Қисми 2, 3 ва 4 моддаи 279 КҶ ҳолатҳои вазнинкунандай ин ҷиноятро муқаррар менамоянд:

- қисми 2:

- а) тақроран;
- б) аз ҷониби гурӯҳи шаҳсон бо маслиҳати пешакӣ;
- в) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир шуда бошад.

- қисми 3: аз ҷониби шаҳсе, ки вазифаи идоракуниро дар корхонаи тиҷоратӣ ё дигар корхона анҷом медиҳад, ғайриқонунӣ гирифтани пул, қоғазҳои қиматнок ё дигар молу мулк, ҳамчунин аз ҷониби ӯ ғайриқонунӣ вобаста ба мақоми ишғол намудаи хизматӣ истифода бурданни хизматрасонии дорои ҳусусияти молу мулкӣ баҳрои амали анҷомдода (беамалӣ) ба манфиати ришвадиҳанда.

- қисми 4: кирдорҳои пешбининамудаи қисми сеюми ҳамин модда, агар:

а) тақроран;

б) аз ҷониби гурӯҳи шаҳсон бо маслиҳати пешакӣ ё гурӯҳи муташаккил;

в) дар алоқамандӣ бо тамаъҷӯй содир шуда бошад.

Бандубости гирифтани додани ришваи тиҷоратӣ ҳангоми ришвадиҳии тиҷоратӣ бо аломати тақрорӣ содир намудани ҳамон як ҷиноятро на камтар аз ду маротиба ифода менамояд, агар муҳлати ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидан барои ҷиноятҳои қаблӣ нагузашта бошад ё ин ки доги судӣ барои ҷунин ҷинояти қаблан содирнамуда бардошта ё барҳам нахӯрда бошад.

Гирифтан ва додани мукофоти гайриқонунй ҳангоми ришвадиҳии тичоратӣ дар якчанд марҳила барои иҷро намудан ё иҷро накардан ҳаракатхое, ки ба вуқӯъ омадани натиҷаи дилҳоҳро таъмин менамояд ва ҳамчунин додани предмети ришва ба гурӯҳи шахсони мансабдор ё шахсоне, ки вазифаҳои идора-куниро дар корхонаи тичоратӣ ё дигар корхона анҷом медиҳанд ва ҷиноятро бо маслиҳати пешакӣ ё дар ҳайати гурӯҳи муташаккил содир намудаанд, ҳамчун ҷинояти такро-ран содиршуда эътироф карда намешавад.

Гирифтани предмети ришвадиҳии тичоратӣ дар сурате бо маслиҳати пешакӣ аз ҷониби гурӯҳи ашхос доноста мешавад, ки агар дар ҷиноят ду ва зиёда шахсоне, ки вазифаҳои идора-куниро дар корхонаи тичоратӣ ё дигар корхона анҷом медиҳанд, иштирок карда, қаблан барои якҷоя содир намудани ҷинояти мазкур бо ис-тифодай мавқеи хизматии худ маслиҳат кардаанд. Дар ин маврид аҳаммият надорад, ки қадом маблағро ҳар яке аз ин шахсон гирифтаанд.

Таҳти мағхуми тاماъҷӯй, аз ҷониби шахсе, ки вазифаҳои идора-куниро дар корхонаи тичоратӣ ё дигар корхона анҷом медиҳад, талаб намудани додани мукофоти гайриқонунй дар намуди маблағи пулӣ, қоғазҳои қиматнок, дигар молу мулк ҳангоми ришвадиҳии тичоратӣ, зери таҳди迪 содир намудани ҳаракатхое, ки мевавонанд ба манфиатҳои қонуни шаҳрванд заرارрасонанд ё оҳи-ринро ба ҷунин вазъият гузоранд, ки ў маҷбур мешавад ришвадиҳии тичоратиро бо мақсади пешгирии оқибатҳои заарнок ба манфиатҳои бо қонун ҳифзшаванданааш амалий намояд, фахмида мешавад.

Эзоҳи моддаи 279 КҶ шартҳои озод намудан аз ҷавобгари ҷиноятиро муқаррар менамояд, ки мутобики он агар нисбат ба шахси кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ва дуюми ҳамин моддаро содирнамуда тاماъҷӯй чой дошта бошад ва ў ихтиёрий ба мақоме, ки ҳуқуқ дорад парвандаи ҷинояти күшояд, оид ба ришвадиҳӣ иттилоъ диҳад, аз ҷавобгари ҷинояти озод карда мешавад. Банди 29 Қарори Пленум мукаррар менамояд, ки аз ҷавобгари ҷинояти озод намудани шахсе, ки ришвадиҳии тичоратиро анҷом додааст, бо асосҳои ихтиёран дар бораи содир шудани ҷиноят ҳабар расонидан, маънои дар ҳаракатҳои шахсони мазкур мавҷуд набудани таркиби ҷиноятро надорад. Аз ин рӯ, онҳо ҷабрдида эътироф карда намешаванд ва барои баргардонидани ашёҳои қиматдори ба сифати предмети ришвадиҳии тичоратӣ додашуда ҳуқуқи та-

лабгор шудан надоранд ва ин ашёҳо ба онҳо баргардонида намешаванд<sup>87</sup>.

Дар ҳолатҳое, ки агар нисбати шахс оид ба гайриқонунӣ додани маблағҳои пулӣ, қоғазҳои қиматнок, дигар молу мулк дар намуни ришвадиҳии тичоратӣ талабот арз шуда, то додани онҳо шахс ба мақомоте, ки ҳуқуқи оғоз кардани парвандаи чиноятиро дорад, иҳтиёран хабар расонида бошаду додани маблағҳои пулӣ, қоғазҳои қиматноку дигар молу мулк, бо мақсади бо далели шайъӣ дастгир кардани шахсе, ки чунин талаботро пешниҳод намудааст, таҳти назорати мақомоти мазкур ба амал бароварда шуда бошад, маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк ба фоидай давлат дода намешавад. Дар чунин ҳолатҳо маблағи пулӣ ва дигар ашёҳои қиматдор, ки предмети ришвадиҳии тичоратӣ мебошанд, бояд ба соҳибаш баргардонида шаванд.

Категорияи чинояти дар моддаи 279 КҶ ҶТ муқарраргардида: қисми 1 начандон вазнин; қисмҳои 2, 3 ва 4 миёна.

### **Сўиистифодаи ваколат аз чониби кормандони ташкилотҳои тичоратӣ ва дигар ташкилотҳо**

Сўиистифодаи ваколат аз чониби кормандони ташкилотҳои тичоратӣ ва дигар ташкилотҳо ҳамчун чиноят дар моддаи 295 КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм ва 2 қисм эзоҳ иборат мебошад: аз чониби кормандони ташкилотҳои тичоратӣ ва дигар ташкилотҳо истифода намудани ваколатҳои фармонфармой ё дигар ваколатҳои идоравӣ бар хилофи манфиатҳои ин ташкилотҳо ва бо мақсади ба даст овардани фоида ва бартарӣ барои худ ё барои дигарон ё расонидани зарар ба шахсони дигар, агар ин кирдор ба ҳуқук ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандон, корхона, ҷамъият ё давлат зарари ҷиддӣ расонда бошад.

Ташкилотҳои ташкилоти тичоратӣ буда метавонанд, ки ба даст овардани фоидаро мақсади асосии фаъолияти худ қарор додаанд. Шахси ҳуқуқие, ки ташкилотҳои тичоратӣ мебошанд, метавонанд дар шакли ширкату ҷамъиятҳои хочагидорӣ, кооперативҳои истеҳсолӣ, корхонаҳои воҳиди давлатӣ ва коммуналӣ таъсис дода шаванд.

Дигар ташкилотҳо гуфта КҶ ҶТ ташкилотҳои гайри-тичоратиро дар назар дорад. Ташкилотҳои ташкилоти гайри-тичоратӣ буда метавонанд, ки мақсади ба даст овардани фоидаро надошта, фоидаро байни иштирокчиён тақсим намекунанд.

<sup>87</sup> Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 80.

Шахси хуқуқие, ки ташкилоти ғайритичоратӣ мебошанд, метавонанд дар шакли кооперативҳои матлубот, ташкилотҳои (иттиходияҳои) ҷамъиятӣ ё динӣ, муассисаҳои аз ҷонибӣ молик маблағгузоришаванда, фондҳои ҳайрия ва фондҳои дигар, инчунин дар дигар шаклҳои пешбининамудаи қонун таъсис дода шаванд.

Объекти чиноятро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил медиҳанд, ки вобаста ба ҳифзи хуқуқ ва манфиатҳои қонуни ташкилотҳо равона карда шудаанд.

Тарафи объективии чиноят аз кирдор (дар шакли ҳаракат ё бехаракатӣ), оқибат (дар намуди зарари ҷиддӣ) ва робитаи сабабӣ байни кирдор ва оқибат иборат мебошад.

Истифодай ваколати фармонфармӣ ё дигар ваколати идоравӣ метавонад ҳам дар шакли ҳаракат ва ҳам бехаракатӣ (дасткашидан аз ҳимояи ташкилот бар фоидай вайронкунандай ин хуқуқ) амалӣ карда шавад.

Дар зери мағхуми истифодай шаҳс аз ваколатҳои фармонфармӣ ё дигар ваколатҳои идоравӣ бар хилофи манфиатҳои ташкилоти тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳо содир намудани ҳаракат ё бехаракатие фаҳмида мешавад, ки дар доираи он ваколатҳое, ки мувофиқи қонунгузорӣ, шартномаи меҳнатӣ, оинномаи ташкилот ва фармонҳои дохилии ташкилот ба шаҳс дода шудааст. Ин кирдоҳо бояд бар зарар ва манфиатҳои ташкилотҳо содир шуда бошад.

Қайд кардан ба маврид аст, ки ҳангоми истифодай шаҳс аз ваколатҳои фармонфармӣ ё дигар ваколатҳои идоравӣ бар хилофи манфиатҳои ташкилоте, ки ў дар он кор намекунад, таркиби ин чиноятро ташкил намедиҳад.

Дар ҳолатҳое, ки шаҳс мақсади расонидани зарарро надошт, лекин дар корҳои идоравӣ ё тавакали истехсолӣ саҳв кард ва ба ташкилот зарари ҷиддӣ расонида шуд, ҷавобгарии чиноятӣ ба вучуд намеояд.

Агар, истифодай ваколатҳои фармонфармӣ ё дигар ваколатҳои идоравӣ танҳо ба ташкилоти тиҷоратӣ, ки ташкилоти давлатӣ намебошад, зарар расонида бошад, таъқиби чиноятӣ аз рӯйи аризай ҳамин ташкилот ё бо розигии он оғоз карда мешавад. Ҳангоми расонидани зарар ба дигар ташкилот, инчунин ба манфиати шаҳрвандон, ҷамъият ё давлат - таъқиби чиноятӣ дар асосҳои умумӣ ба амал бароварда мешавад.

Таркиби чиноят моддӣ буда аз лаҳзаи расонидани зарари ҷиддӣ хотимаёфта дониста мешавад. Зарари ҷиддӣ ҳусусияти баҳогузорӣ дошта аз тарафи мақомоти тафтишотӣ ё суд муайян карда мешавад. Ҳангоми баҳисобигрии зарари ҷиддӣ ҳолати молу мул-

кии ташкилот, микдори ҷабрди дагон, фоидай аз дастрафта, зарари воқеъ ва монанди инҳо ба инобат гирифта мешаванд.

Субъекти чиноят маҳсус мебошад, ки ба он кормандони ташкилоти тичоратӣ ва дигар ташкилотҳо, ваколатҳои фармонфармӣ ё дигар ваколатҳои идоравиро доранд, баромад мекунанд. Тибқи қисми 1 эзоҳ ба моддаи 295 КҶ ҶТ, таҳти мағҳуми кормандони ташкилотҳои тичоратӣ ё дигар ташкилотҳо дар моддаи мазкур шахсоне дар назар дошта шудаанд, ки ба таври доимӣ, муваққатӣ ё мутобикии ваколати маҳсус вазифаи фармонфармӣ ё дигар вазифаи идоравиро дар ташкилотҳои тичоратӣ сарфи назар аз шакли моликияти ва инчунин дар ташкилотҳои гайритичоратӣ, ки мақоми ҳокимиияти давлатӣ намебошанд, анҷом медиҳанд.

Тарфи субъективии чиноят аз гуноҳ (дар шакли қасд дар намуди қасди бевосита) ва мақсад тавсиф меёбад.

Мақсад аломати ҳатмии тарафи субъективии чиноят буда, он бо мақсади:

- а) ба даст овардани фоида барои худ ё барои дигарон;
- б) ба даст овардани бартарӣ барои худ ё барои дигарон;
- в) расонидани зарар ба ашхоси дигар содир карда мешавад.

Қисми 2 моддаи 295 КҶ ҶТ ҳангоми аз ҷониби кормандони ташкилоти тичоратӣ ва дигар ташкилотҳо истифода намудани ваколатҳои фармонфармӣ ё дигар ваколатҳои идоравӣ бар хилофи манфиатҳои ин ташкилотҳо ва бо мақсади ба даст овардани фоида ва бартарӣ барои худ ё барои дигарон ё расонидани зарар ба шахсони дигар, агар ин кирдор ба ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандон, корхона, ҷамъият ё давлат зарар расонида боиси оқибатҳои вазнин гардида бошад, ҷавобгарии чиноятӣ пешбинӣ намудааст.

Оқибатҳои вазнин шуда метавонад: ба муфлисӣ расонидани ташкилот; ба саломатӣ зарари вазнин расонидан; ба нодорӣ расонидани ташкилот ва монанди инҳо.

Тибқи қисми 2 эзоҳ ба моддаи 295 КҶ ҶТ, агар кирдорҳои пешбининамудаи ҳамин модда танҳо ба ташкилоти тичоратӣ, ки ташкилоти давлатӣ намебошад, зарар расонида бошад, таъқиби чиноятӣ аз рӯйи аризай ҳамин ташкилот ё бо розигии он оғоз карда мешавад. Ҳангоми расонидани зарар ба дигар ташкилот, инчунин ба манфиати шаҳрвандон, ҷамъият ё давлат - таъқиби чиноятӣ дар асосҳои умумӣ ба амал бароварда мешавад.

Категорияи чинояти дар моддаи 295 КҶ ҶТ муқарраргардида: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна.

## **Сүйистифодаи ваколат аз ҷониби аудиторҳо, судяҳои ҳакамӣ ё арбитрҳои арбитражи байналмилалии тиҷоратӣ**

Сүйистифодаи ваколат аз ҷониби аудиторҳо, судяҳои ҳакамӣ ё арбитрҳои арбитражи байналмилалии тиҷоратӣ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 296 ҚҶ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм иборат мебошад: аз ҷониби аудитор, судия ҳакамӣ, ё арбитри арбитражи байналмилалии тиҷоратӣ, нотариус ё химоягар истифода намудани ваколаташон бар хилоғи вазифаҳои фаъолияти ба зиммашон гузашташуда ва ба мақсади ба даст овардани фоида ва бартарихо барои худ ё дигар шахсон ё расонидани зарар ба дигарон, агар ин кирдор ба ҳукуқ ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандон, ташкилот ҷамъият ё давлат зарари ҷиддӣ расонда бошад.

Асосҳои умумӣ, ҳукуқӣ, ташкилӣ ва ҷараёни амалӣ соҳтани фаъолияти аудиториро, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон байни мақомоти давлатӣ, шахсони воқеӣ ва ҳукуқӣ, аудиторҳо ва ташкилотҳои аудиторӣ ба амал меоянд, аз тарафи Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти аудиторӣ» аз 22 июли соли 2013 ба танзим мебарорад.

Тартиби таъсис ва фаъолияти судҳои ҳакамиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни ҶТ «Дар бораи судҳои ҳакамӣ» аз 5 январи 2008 ба танзим медарорад.

Фаъолияти аудиторӣ, аудит ин фаъолияти соҳибкорӣ дар масъалаи санҷиши мустақилонаи баҳисобигарии муҳосибӣ ва ҳисоботи муҳосибии (молиявии) соҳибкорони инфириодӣ ва шахсони ҳукуқӣ мебошанд.

Аудитор шахси воқеиест, ки ба талаботи таҳассусии муқаррарномудаи мақомоте, ки танзими давлатии фаъолияти аудиториро иҷро менамояд ҷавоб дода, аттестати даҳлдори таҳассуси аудиторӣ дорад. Аудитор ҳукуқ дорад, ки фаъолияти аудиториро ба сифати аудитори инфириодӣ ё корманди ташкилоти аудиторӣ, ки дар асоси шартномаи меҳнатӣ ба кор ҷалб шудааст, фаъолияташро бе ташкили шахси ҳукуқӣ амалӣ намояд.

Суди ҳакамӣ – суди ҳакамии доимоамалкунанда ё суди ҳакамии як бор амалкунанда, ки аз ҷониби тарафҳо барои ҳалли баҳси мушаҳҳас таъсис дода шудааст, фахмида мешавад. Ҳакам – ҳаками суди ҳакамии доимоамалкунанда ё ин ки шахси воқеиест, ки тарафҳо интихоб кардаанд ё бо тартиби мувоғиқаномудаи тарафҳо барои ҳалли баҳс дар суди ҳакамии як бор амалкунанда таъйин гардидааст, мебошад.

Объекти ҷиноятро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил медиҳанд, ки вобаста ба ҳифзи ҳукуқ ва манфиатҳои қонуни

шахрвандон, ташкилот, чамъият ё давлат, ки хусусияти иқтисодӣ дорад, равона карда шудаанд.

Тарафи объективии чиноятро кирдор (дар шакли ҳаракат), оқибат (дар шакли зарари ҷиддӣ) ва робитаи сабабӣ байни кирдор ва оқибат ташкил медиҳад.

Кирдор дар шакли истифодаи ваколат аз ҷониби аудитор ва судия ҳакамӣ бар хилофи вазифаҳои фаъолиятиашон, ки бар зими-май онҳо вогузошта шуда буд, тавсиф мейёбад.

Аудиторҳои инфириодӣ бе таъсиси шахси ҳукуқӣ ва ташкилотҳои аудиторӣ, ки фаъолияти аудиториро ба амал мебароранд, хизматҳои зерини ба аудит дахлдорро расонида метавонанд; ташкил, барқарор сохтан ва пешбуруди баҳисобгирии муҳосибӣ, тартиб додани хисботи муҳосибӣ (молиявӣ), маслиҳати муҳосибӣ; тартиб додани нақшаҳои дурнамои марбут ба андоз, машварати марбут ба андоз; таҳлили фаъолияти молиявии хочагии шахсони ҳукуқӣ ва соҳибкорони инфириодӣ, машваратҳои иқтисодӣ ва молиявӣ; машварати идорӣ, аз ҷумла тақмили соҳтори таркиби ташкилот; автоматиконии баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҷорӣ намудани технологияи иттилоотӣ; баҳодиҳии нархи молу мулк; таҳия ва таҳлили барномаҳои сармоягузорӣ, таҳияи нақшаҳои тичоратӣ; иҷрои корҳои илмию тадқиқотӣ ва таҷрибавӣ дар соҳаҳои марбут ба фаъолияти аудиторӣ, интишори натиҷаи онҳо; мувофиқи тартиби муқаррар-намудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таълим додани мутахассисон дар соҳаҳои марбут ба фаъолияти аудиторӣ; расонидани дигар хизматҳо донир ба фаъолияти аудиторӣ.

Аудиторони инфириодӣ ва ташкилотҳои аудиторӣ уҳдадоранд, ки сирри амалиёти шахсони санҷишшаванда ва шахсонеро, ки ба онҳо хизмати ба аудит дахлдорро расонидаанд, фош насозанд. Аудиторони инфириодӣ ва ташкилотҳои аудиторӣ вазифадоранд, ки маҳфияти маълумот ва ҳуҷҷатҳои гирифтаашон ё тартибдодаашпро зими ни амалий сохтани фаъолияти аудиторӣ таъмин намоянд, онҳо ҳақ надоранд, ки маълумот ва ҳуҷҷатҳои зикршуда ё нусхай онҳоро ба шахсони сеюм дижанд ё бе розигии хаттии шахсони санҷишшаванда, ки фаъолияти аудиторӣ нисбати онҳо амалий карда мешавад, инчунин хизматҳои дахлдор расонида шудааст, фош намоянд, ба истиснои мавридиҳое, ки Қонун дар бораи фаъолияти аудиторӣ ва қонунҳои дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудаанд.

Мувофиқи Қонуни ҶТ «Дар бораи судҳои ҳакамӣ» баҳс мумкин аст ҷиҳати баррасӣ ба суди ҳакамӣ супорида шавад, агар дар байни тарафҳо созишномаи ҳакамӣ ва ё дар шартнома тавзехоти ҳакамӣ мавҷуд бошад.

Созишиномаи ҳакамӣ дар шакли хаттӣ баста мешавад. Созишиномаи ҳакамӣ ба шарте басташуда ҳисобида мешавад, ки он дар ҳуҷҷати имзонамудаи тарафҳо дарҷ ёфта ё бо роҳи мукотиба, огоҳ намудан аз тариқи телетайп, телеграф, инчунин бо истифодаи во-ситаҳои дигари алоқаи электронӣ ё алоқаи дигаре, ки тасдики чунин созишиномаро таъмин мекунанд, баста шуда бошад.

Шахси воқеи ҳакам интихоб (таъин) мешавад, ки ба холисона ҳал кардани баҳс қодир буда, ба натиҷаи парвандон бевосита ё бавосита манфиатдор нест, вобастаи тарафҳо намебошад ва ба иҷрои вазифаи ҳакам бо тартиби мувоғиқанамудаи тарафҳо розӣ аст.

Бар хилоғи вазифаҳои фаъолияти истифода намудани ваколатҳои аудиторҳо ва судяҳои ҳакамӣ ҳангоме ҷиноят ба шумор мешавад, ки ба шаҳрвандон, ташкилот, ҷамъият ва давлат зарари ҷиддӣ расонида шуда бошад. Зарари ҷиддӣ ҳусусияти баҳогузорӣ дошта аз тарафи мақомоти тафтишотӣ ё суд муайян карда мешавад. Ҳангоми баҳисобирии зарари ҷиддӣ ҳолати молу мулкии шаҳрвандон, ташкилот, ҷамъият, давлат, миқдори ҷабрдидағон, фоидан аз дастрафта, зарари воқеӣ ва монанди инҳо ба инобат гирифта мешаванд.

Тарфи субъективии ҷиноят аз гуноҳ (дар шакли қасд дар намуди қасди бевосита) ва мақсад тавсиф мёбад.

Мақсад аломати ҳатмии тарафи субъективии ҷиноят буда, он барои:

- а) ба даст овардани фоида барои худ ё барои дигарон;
- б) ба даст овардани бартарӣ барои худ ё барои дигарон;
- в) расонидани зарар ба ашҳоси дигар содир карда мешавад.

Субъекти ҷиноят маҳсус буда ба он аудиторҳо ва судяҳои ҳакамӣ доҳил мешаванд.

Дар қисми 2 моддаи 296 барои тақроран содир намудани сӯйистифодаи ваколат аз ҷониби аудиторҳо ва судяҳои ҳакамӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ карда шудааст.

Категорияи ҷинояти дар моддаи 296 КҶ ҶТ муқаррар гардида: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна.

### **Аз ҳадди ваколат гузаштани кормандони ҳадамоти муҳофизати ҳусусӣ ва детективӣ**

Аз ҳадди ваколат гузаштани кормандони ҳадамоти муҳофизати ҳусусӣ ва детективӣ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 297 КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм иборат мебошад.

Фаъолияти муҳофизати ҳусусӣ ва детективӣ барои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон як навғонӣ буда, то ба ҳол ин фаъолият тариқи қонуни алоҳида дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим дароварда нашудааст.

Фаъолияти муҳофизати хусусӣ ва детективӣ - ин дар асоси иҷозатномаи маҳсуси ВКД аз ҷониби шаҳсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ расонидани хизмати музднок оид ба ҳимоя ҳуқуқ ва манфиатҳои муштариёни худ.

Ба шаҳсоне, ки ба фаъолияти муҳофизати хусусӣ ва детективӣ машғуланд, амали дигар қонунхое, ки вазъи ҳуқуқии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқро муайян мекунанд, паҳн намегардад.

Шаҳсоне, ки ба фаъолияти муҳофизати хусусӣ ва детективӣ машғуланд, ҳуқуқ надоранд баъзе намудҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯро, ки гузаронидани онҳо танҳо ба зиммаи мақомоти мукаррарнамудаи қонун гузашта шудааст, гузаронанд.

КЧ дар моддаи 297 ҳангоми аз ҷониби роҳбарон ё хизматчиёни ҳадамоти муҳофизати хусусӣ ё детективӣ, бар хилофи вазифаҳои фаъолияти худ гузаштан аз ҳадди ваколат, ки мутобики литеңзия ба онҳо дода шудааст, агар ин кирдор бо истифодай зӯроварӣ ё таҳдиди истифодай он содир шуда бошад, ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ намудааст.

Объекти ин ҷиноятро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил медиҳанд, ки вобаста ба фаъолияти ҳадамоти муҳофизати хусусӣ ва детективӣ оид ба ҳимоя ҳуқуқ ва манфиатҳои муштариён ба вучуд омадаанд.

Тарафи объективии ҷиноятро гузаштани хизматчии ҳадамоти муҳофизатӣ ва детективӣ аз ҳадди ваколате, ки мувофиқи иҷозатнома (литсензия) ба ў дода шуда буд, ташкил медиҳад.

Фаъолияти муҳофизати хусусӣ ва детективӣ ба мақсади кофтуков ва ҳифз намудан равона карда шудааст.

Бо мақсади кофтуков намудан чунин намудҳои хизматрасонӣ аз тарафи ҳадамоти муҳофизатӣ ва детективӣ пешниҳод карда мешавад:

а) ҷамъ овардани маълумот оид ба парвандахои гражданӣ дар асоси шартнома бо иштирокчиёни мурофиа;

б) омӯхтани бозор, ҷамъ овардани маълумот оид ба гуфтушуниҳои тичоратӣ, ошкор кардани шарикони беъзтимод;

в) ошкор кардани ҳолатҳое, ки ба истифодай ғайриқонунии нишони фирмавӣ ва молӣ равона карда шудаанд;

г) муайян кардани ҳолатҳое, ки ба фош кардани сирри тичоратӣ алоқаманданд;

д) кофтукови шаҳси бедарак гоибшуда;

е) кофтукови молу мулки гумкардашудаи шаҳсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ;

ж) ҷамъ овардани маълумот оид ба парвандай ҷиноятӣ дар асоси шартнома бо иштирокчиёни мурофиа ва монанди ин фаъолиятҳо.

Бо мақсади хифз намудан чунин намудҳои хизматрасонӣ аз тарафи ҳадамоти муҳофизатӣ ва детективӣ пешниҳод карда мешавад:

- а) ҳифзи ҳаёт ва саломатии шаҳрванд;
- б) ҳифзи моликияти соҳибмулкон, инчунин ҳангоми интиқоли он;
- в) банақша гирифттан, васл намудан ва хизматрасонии ба истифодадиҳии воситаҳои хабаррасонӣ (сигнализатсия) ҳангоми сӯхтор;
- г) таъмин намудани тартибот дар ҷойҳои ҷамъомадҳои оммавӣ ва монанди ин фаъолиятҳо.

Гузаштан аз ҳадди ваколат ҳангоми хизматрасонии фаъолияти муҳофизати ҳусусӣ ва детективӣ чунин маъно дорад, ки шахс (муҳофизатчи ҳусусӣ ё детектив) ҳаракатҳоеро содир менамояд, ки аз ҳадди он ваколатҳое, ки дар асоси иҷозатнома ба он дода шудааст, берун мебарояд ё ҳаракатҳоеро содир менамояд, ки манъ карда шудаанд. Масалан, пешниҳоди маълумоти таҳрифшуда, ки муштариро ба гумроҳӣ меандозад; ҳаракатеро содир менамояд, ки ҳаёт, саломатӣ ва моликияти муштариро таҳти ҳатар мегузорад.

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки вазъи ҳуқуқии муҳофизати ҳусусӣ ва детективро надоранд, ҳуқуқи расонидани хизматрасонии муҳофизати ҳусусӣ ва детективиро низ надоранд. Ҳангоми аз тарафи чунин шахсон расонидани гайриқонунии чунин хизматрасонӣ содир карда таркиби ин ҷиноят ҷой надорад. Онҳоро мумкин барои соҳибкории гайриқонунӣ бо моддаи 259 КҶ ҶТ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашид.

Тарзи содиркунии ҷиноят аломати ҳатмии тарафи объектии ҷиноят буда, бо истифода бурдани зӯроварӣ ё таҳди迪 истифодаи зӯроварӣ содир карда мешавад.

Субъекти ҷиноят – маҳсус мебошад, яъне роҳбарони ҳадамоти муҳофизати ҳусусӣ ва детективӣ ё хизматчиёни ин ҳадамот.

Тарафи субъективии ҷиноят бо қасди бевосита шарҳ дода мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 297 бошад, ҳангоми аз ҷониби роҳбарон ё хизматчиёни ҳадамоти муҳофизати ҳусусӣ ё детективӣ, бар ҳилоғи вазифаҳои фаъолияти ҳуд гузаштан аз ҳадди ваколат, ки мутобиқи литсензия ба онҳо дода шудааст, агар ин кирдор:

- а) бо истифодаи силоҳ ё воситаҳои маҳсус содир шуда бошад;
- б) боиси оқибатҳои вазнин гардида бошад, ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст.

Категорияи ҷинояти дар моддаи 297 КҶ ҶТ муқарраргардида: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 вазнин.

## **БОБИ XXXVII ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТИЙ**

**§ 1. Тавсифи умумии чиноятхо ба муқобили амнияти иттилоотӣ**

**§ 2. Тавсифи ҳуқуқии чиноятии таркибҳои чиноятхо ба муқобили амнияти иттилоотӣ**

### **§ 1. Тавсифи умумии чиноятхо ба муқобили амнияти иттилоотӣ**

То қабули КҶ ҶТ соли 1998 дар қонунгузории чиноятӣ, маҳсусан дар КҶ РСС Тоҷикистон барои чунин кирдорҳои чиноятӣ ҷавобгарӣ пешбинӣ нашуда буд, чунки технологияҳои компьютерӣ ба ҳалқи тоҷик маълум набуданд.

Аввалин санадҳо оид ба таъмини амнияти технологияҳои инттилоотӣ дар ИМА (соли 1965), Шветсия (соли 1973), Фаронса (соли 1992) ва ғ., қабул шуда буданд. Дар сатҳи байнамиллӣ соли 1994 СММ Роҳнамоеро оид ба пешгирии чиноятҳои бо истифодаи компьютер алоқаманд ва мубориза бо онро қабул намуд.

Пешрафти занцираи системаи ҳуқуқӣ, ки ба танзим ва ҳифзи маълумоти компьютерӣ равона шуда буд, бо қабули КҶ ҶТ, ки боби 28-ро дар бар мегирад, шурӯъ шуд ва ба чиноятҳои муқобили амнияти иттилоотӣ равонашуда бахшида шудааст. Дар пайи КҶ ҶТ қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилоотонӣ», «Дар бораи иттилоот», «Дар бораи ҳифзи иттилоот» ва гайраҳо, ки мағҳум ва меъёрҳои ҳифзи маълумотро мурдӣ мекунад, қабул шудаанд. Бо сабаби меъёрҳои бланкетӣ, ки дар боби 28 КҶ ҶТ пешбинӣ шудаанд, қонунҳои дар боло зикршуда дар мағҳумҳо ва терминҳо (гарчанд пурра набошад ҳам) фасехӣ доданд, ки дар диспозитсияи моддаҳо истифода мешаванд ва имкон медиҳанд, ки кирдорро дуруст баҳогузорӣ намоянд.

Дар робита ба он, ки боби 28 дар фасли XII «Чиноятхо ба муқобили амнияти иттилоотӣ» пешбинӣ шудааст, объекти хелии ин чиноятҳоро амнияти иттилоотӣ ташкил медиҳад. Барои

муқосиса қонунгузории чинояти Федератсияи Россия объекти хелии чунин чиноятҳоро амнияти чамъиятӣ ва тартиботи чамъиятӣ ҳисобидааст. Аз нуқтаи назари мо, қонунгузори ватанӣ категорияи чинояти мазкурро дар фасли алоҳида дуруст чудо намудааст, азбаски дар мағҳуми васеи ҳамаи чиноятҳо, ки ба ин ё он объект таъсир мерасонанд, ба амнияти чамъиятӣ низ, зарар мерасонанд, чунки дар ҳар як ҳолати даст задан ба объекти муайян ин дар аксуламал ва рафтари чамъият инъикос меёбад, ки чун қоида, ҷой доштани падидай чиноят дар муҳит онҳоро безобита месозад. Вале, бояд аниқ кард, ки на ҳар як чиноят ба амнияти чамъиятӣ таъсир мерасонад. Ба гайр аз ин, чиноятҳое, ки ба муқобили амнияти чамъиятӣ равона шудаанд, дорои маҳсусиятҳои муайян мебошанд. Онҳо аз лиҳози чамъиятӣ на барои шахси мушаҳҳас, балки ба гурӯҳи қалони номуайяни одамон хавфнок мебошад (мисол, дар ҳолати терроризм)<sup>88</sup>. Дар чиноятҳо ба муқобили амнияти иттилоотӣ пеш аз ҳама ҳукуқҳои инсон ва ё шахсони ҳукуқӣ метавонанд зарар бинанд.

Ҳамчун объекти намудӣ – муносибатҳои чамъиятӣ дар соҳаи амнияти иттилоотӣ, яъне ҳукуқ ва манфиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳукуқӣ, чамъият ва давлатӣ оид ба истифодай системаи автоматикии коркарди маълумот баромад менамояд<sup>89</sup>.

Объекти бевоситаи чиноят дар ҳар як моддаи ин боб муайян карда мешавад. Объекти бевосита шуда метавонанд: ҳукуқи соҳибмулк ба маълумот ва шахсони сеюм; амнияти истифодай воситаҳои зеҳнӣ ва моддии техникии ҳисоббарор; моддии системаи компьютерӣ ва дигарҳо.

Объекти иловагии чиноят ҳукуки шахсӣ ва манфиатҳои инсон, моликият, амнияти чамъиятӣ ва давлатӣ шуда метавонад.

Асосан, предмети чиноят дар чунин категорияҳои чиноятҳо иттилоот баромад мекунад, вале ҳамзамон дигар предметҳо низ, шуда метавонанд (мисол, барнома, таҷҳизоти компьютерӣ, системаи компьютерӣ, шабака ва ё маҳзани мосинҳо ва ғ.).

Тибқи Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилоот» ва «Дар бораи иттилоотонӣ» зери мағҳуми иттилоот маълумот дар бораи шахс, ашё, воқеаҳо, падидашо ва ҷараёнҳо сарфи назар аз шакли пешниҳоди онҳо фаҳмида мешавад. Вале, дар

<sup>88</sup> Бухориев Б.Р. Уголовно-правовые меры предупреждения торговли людьми (по материалам Республики Таджикистан): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2018. С. 39.

<sup>89</sup> Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник / Под ред. В.Ю. Малаховой. М.: Эксмо, 2011. С. 619.

конунҳои зикршуда мағҳуми иттилооти дар системаи компьютерӣ сабтшаванд ва ё бо ибораи дигар «иттилооти компьютерӣ», ки яке аз намудҳои иттилоот мебошад, дода нашудааст.

Компьютер – (аз қалимаи англ. computer, МФА: [kəm'pjutər]) – «ҳисоббарор») – дастгоҳ ё системае, ки қобилияти иҷроқунии дастурҳои равшан муайяншуда, пайдарпайҳои тағиyrёбандаи амалиётҳоро дорад. Он аксар вакът, амалиётҳои ҳисобкуни рақамий ва маҳзани маълумотро дорад, vale дар инҷо амалиётҳои воридкуни-берункуни дохил мешавад. Тавсифи пайдарпайии амалиётҳо, барнома ном дорад<sup>90</sup>. Истилоҳи «компьютер» ҳамъяни истилоҳи «МЭХ» (мошинаҳои электронии ҳисоббарор) мебошад.

Зери мағҳуми иттилооти компьютерӣ – маълумоти дар дастгоҳи интиқолдиҳанда, дар мошинаҳои электронии ҳисоббарор, системаи МЭХ ва ё шабакаҳои онҳо фаҳмида мешавад. Барои мисол ба МЭХ (компьютер), телефонии маҳворавӣ (сотовый), дастгоҳи назоратӣ-пулдихӣ, компьютери дар наклиёт насбшуда, банкомат дохил мешаванд. Муайян намудани ягон дастгоҳ дар системаи МЭХ бо ёрии экспертиза анҷом дода мешавад.

Системаи компьютерӣ (системаи МЭХ) – ҳамагуна дастгоҳ ё гурӯҳи дастгоҳҳои ба ҳам алоқаманд, як ё якчанди онҳо мувофиқи барнома амал карда, коркарди маълумоти автоматикиро анҷом медиҳанд<sup>91</sup>.

Шабакаи компьютерӣ (шабакаи МЭХ), як қатор компьютерҳое, ки бо системаи ягона наасб шуда ва метавонанд байнин худ муюшират намоянд. Мисоли оддӣ шабакаи маҳалӣ шуда метавонад, ки он ҳамаи компьютерҳое, ки дар як бино ҷойгир мебошанд, бо ҳам пайваст мекунад. Чунин шабака ба кормандони муасисса имкон медиҳад, ки табодули маълумот намоянд ва якҷоя аз принтер (дастгоҳи чопқунӣ) истифода баранд. Васлқунӣ одатан тариқи кабелҳо (симҳои маҳсус) амалӣ карда мешаванд, ки он ба ҳар як дастгоҳ (МЭХ) наасб карда мешавад. Шабакаи ҷаҳонӣ дар масофаи дур фаъолият мекунад ва баъзе вакът барои байнин ҳам пайваст намудани шабакаҳои маҳалӣ истифода мешавад. Дар ин ҳолат, алоқа тариқи шабакаи умумии телефонӣ бо истифодай дастгоҳҳои электронӣ, ки модем ном доранд ва ё тариқи ISDN, хатти баландсуръати маҳсус, ки сигналҳои рақамиро интиқол медиҳад, амалӣ мешавад.

<sup>90</sup> Толковый словарь по вычислительным системам = Dictionary of Computing / Под ред. В. Иллингвортса и др.: Пер. с англ. А. К. Белоцкого и др.; Под ред. Е. К. Масловского. М.: Машиностроение, 1990. 560 с.

<sup>91</sup> Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (ETS N 185) (Будапешт, 23 ноября 2001 года).

Махзани мошинии иттилоот (интиқолдиҳандаи мошинӣ) – интиқолдиҳандаи моддӣ, ки барои сабт ва такрори маълумоти дастгоҳҳои техникии ҳисоббарор ва инчунин бо дастгоҳҳои бо он ивазшаванда мебошад<sup>92</sup>.

Хифзи иттилоот – маҷмӯи чораҳое, ки пешгирии даҳолати беизозатро ба захираҳои иттилоотӣ, ҳаракатҳои гайриқонунӣ оид ба дастрас, нусхабардорӣ, паҳнкунӣ, таҳриф, нобудкунӣ ва ё муҳосира (банд) кардани маълумотро таъмин менамояд.

Тарафи объективии чиноята ба муқобили амнияти иттилоотӣ дар шакли ҳаракат ё бехаракатӣ содир мегардад. Таркиби чинояти мазкур моддӣ (яъне барои он, ки ҳаракат хотимаёфта ҳисоб шавад, бояд оқибатҳои барои ҷамъият ҳавғонок ба вучуд ояд) ва ҳамчунин расмӣ (ҳаракат аз лаҳзаи содиршавӣ хотимаёфта ҳисобида мешавад) мешавад.

Тарафи субъективии ин чиноятро гуноҳ дар намуди қасд ва беэҳтиётӣ ташкил медиҳад.

Дар моддаи 302 ва 303 мақсади чиноят аломати ҳатмии тарафи субъективӣ ҳисобида мешавад, чунки дар диспозитсияҳои меъерҳои мазкур нишон дода шудааст.

Субъекти чинояти мазкур шахсони мукаллаф, воқеӣ, ки ба синни 16 расидаанд, шуда метавонанд. Дар моддаи 304 субъекти чиноят махсус мебошад, шахсе, ки ба система ва ё шабакаи компьютерӣ дастрасии қонунӣ дорад.

КҶ ҔТ барои ҳафт намуди чиноята ба муқобили амнияти иттилоотӣ ҷавобгариро пешбинӣ мекунад:

- гайриқонунӣ даромадан ба иттилооти компьютерӣ (моддаи 298);
- тағиyr додани иттилооти компьютерӣ (моддаи 299);
- таҳриби компьютерӣ (моддаи 300);
- гайриқонунӣ ба даст овардани иттилооти компьютерӣ (моддаи 301);
- тайёр кардан ва ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои махсус барои гайриқонунӣ даромадан ба системаи ё шабакаи компьютерӣ (моддаи 302);
- таҳия, истифода ва пахн кардани барномаҳои зарarovар (моддаи 303);
- вайрон кардани қоидаҳои истифодаи система ё шабакаи компьютерӣ (моддаи 304).

---

<sup>92</sup> Энциклопедия по экономике. <http://economy-ru.info/info/45344/>.

## **§ 2. Тавсифи хуқуқии чиноятии таркибхой чиноятхо ба муқобили амнияти иттилоотӣ**

### **Файриқонунӣ даромадан ба иттилооти компьютерӣ**

Файриқонунӣ даромадан ба иттилооти компьютерӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 298 КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 3 қисм иборат мебошад: файриқонунӣ даромадан ба иттилооте, ки дар система ё шабакаи компьютерӣ, ё дар маҳзани мошинҳо мавҷуданд, бо вайрон кардани системаи муҳофизати онҳо.

Дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 298 КҶ ҶТ чунин ҳолатҳои вазнинкунанда ва маҳсусан вазнинкунандай ин чиноят муқаррар гардидашт:

- қисми 2: ҳамин кирдор, агар аз беэҳтиёти боиси тағиیر додан, нест кардан ё муҳосираи (блокировкаи) иттилоот, ҳамчунин аз кор баровардани таҷҳизоти компьютерӣ гардида бошад ё зарари ҷиддӣ расонида бошад.

- қисми 3: кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, агар аз беэҳтиёти боиси оқибатҳои вазнин гардида бошад.

Объекти чинояти дар боло зикршуда хуқуки соҳиби иттилоот ва шахсони сеюм мебошад.

Предмети ин чиноят иттилоот дар назар дошта мешавад.

Хусусияти иттилооти компьютерӣ дар он аст, ки маълумоти дар компьютер, телефони мобилий ва ғ. ҷой дошта, ба осонӣ интиқол, ирсол, паҳн карда мешаванд, ҳолати сарчашмаи аввалро тағиир намедиҳанд ва инҷунин, ба як маълумот чанд шахси дигар метавонанд дастрасӣ пайдо кунанд.

Мутобики моддаи 34 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар боири иттилоот» иттилоот – объекти хуқуки моликияти давлат, шахсони воқеӣ ва хуқуқӣ мебошад. Иттилоот метавонад ҳам дар ҳаҷми пурра ва ҳам танҳо вобаста ба соҳибӣ, истифода ё ҳихтиёрдорӣ объекти хуқуки моликият бошад. Хуқуки моликият тибқи қонунгузории маданияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим давроварда мешавад. Молик метавонад, рафъи ҳама гуна вайронкуниҳои хуқуқашро талаб намояд, ҳарчанд ин вайронкуниҳо ба маҳрум кардан аз хуқуки соҳибӣ алоқаманд намебошандиттилооти компьютерӣ тавсиф мекунад.

Иттилооти компьютерӣ низ, предмети дорои ҳуқуки муаллиф мебошад<sup>93</sup>.

Бояд тазаккур дод, ки агар иттилоот дар дастгоҳи интиқолдиҳанда (мисол, дар қоғази дафттар ва файра), МЭХ, системаи МЭХ ва шабакаҳои он қарор надошта бошад, он гоҳ кирдор ба таркиби чинояти зиқршуда дохил намешавад. Ин гуна кирдорҳо бо дигар намуди чиноятҳо бандубаст карда мешаванд (бандҳои 144, 146, 277 КЧ ҶТ ва ф.).

Иттилооти компьютерӣ метавонад аз як МЭХ (компьютер) ба дигар МЭХ интиқол дода шавад, дар дастгоҳи ҳифзкунии беруна (флэш-корт) ва ё дохила (ОЗУ) сабт карда шавад. Аз ин рӯ, дар сурати даромадан ба дилҳоҳ иттилоот, новобаста дар кучое, ки он сабт шуда бошад, шахс ба ҷавобгарии чиноятӣ қашида мешавад.

Гирифтани дастрасӣ ба иттилооти истифодабаранд тариқи барномаҳои вирусӣ, бо вуҷуди ихтиёран пешниҳод шудани рамз (парол) аз ҷониби истифодабаранд, ҳамчун гайриқонунӣ даромадан ба иттилоот ҳисобида мешавад.

Тарафи объективии чинояти мазкурро гайриқонунӣ даромадан ба иттилооте, ки дар система ё шабакаи компьютерӣ, ё дар маҳзани мошинҳо мавҷуданд, бо вайрон кардани системаи муҳофизати онҳо ташкил мекунад.

Зери мағҳуми «даромадан ба иттилооти компьютерӣ» дилҳоҳ воридшавӣ ба МЭХ ё ба системаи он ё ба шабакаи онҳо, ҳамчунин ба дастгоҳи интиқолдиҳанда, фахмида мешавад.

Зери мағҳуми «гайриқонунӣ даромадан» - дохил шудан ба МЭХ ва ё система ё шабакаи МЭХ, ҳамчунин ба дастгоҳи интиқолдиҳанда тариқи аз гузаштани (вайрон кардани) системаи муҳофизатӣ аз ҷониби шахсе, ки ҳуқуки моликӣ ба иттилооти маҳсус ва саруқор бо онро надорад ва ё шахсе, ки ҳуқуки дастрасӣ ба иттилоотро дорад, вале онро аз рӯйи низоми муқарраршуда берун истифода мебарад. Истифода бурдани компютер ҳамчун ашё ҳамчун гайриқонунӣ даромадан ҳисобида намешавад. Ин гуна амалҳо бо дигар намуди чиноятҳо бандубаст карда мешавад (мисол, чиноятҳо ба муқобили моликият ва ё худсарӣ).

Мувоғики Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳифзи иттилоот» зери мағҳуми «дастрасшавии беҷозат» - ба даст овардани иттилооти ҳифзшаванд аз тарафи субъекти манфиатдор бо вайронкунии ҳуқуқ ё қоидаҳои дастрасшавии иттилооти ҳифзшаванд, ки ҳӯҷатҳои ҳуқуқӣ ё молики (соҳиби) иттилоот муқаррар кардаанд, фахмида мешавад.

<sup>93</sup> Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳуқуки муаллиф ва ҳуқуқҳои во-баста ба он» аз 13 ноябр 1998 с. № 726 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 1998. № 23-24. Мод. 348.

Таркиби чиноят моддӣ буда, яъне анҷом додани ғайриқонунӣ даромадан ба иттилооте, ки дар системаи компьютерӣ, шабака ва ё дастгоҳҳои интиқолдиҳанд сабт шуда, аз лаҳзаи вайрон соҳтани системаи муҳофизатӣ хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Ҳифзи иттилоот – маҷмӯи чорабиниҳое, ки бо мақсади пешгирии хориҷшавӣ, дуздӣ, гумшавӣ, нобудсозии беичозат, таҳрифсозӣ, дигаргунсозӣ (калбакӣ), нусхабардории беичозат ва муҳосирасозии иттилоот гузаронида мешавад.

Воситаҳои ҳифзи иттилооти компьютерӣ метавонанд воситаҳои умумии муҳофизатӣ (тартиботи иҷозатномавӣ, сигналдихӣ, муҳофизати ҳарбӣ) бошанд, имконияти тафриқаи истифодабарандагон, ҳамчунин ҳаргуна воситаҳои зехни, ки дастрасии беичозатро ба иттилооти компьютерӣ мушкил мекунад (рамзҳои ҳусусии воридшавӣ, муоширати муайянкунандаи шахсият бо система ва г.). Ҳангоми қӯшиши муомилаи шахси номувофиқ ба блоки иттилооти компьютерии барои ў мамнӯй, ба таври автоматӣ аз кор мондани барнома рух медиҳад; баъзан сигналҳои овозӣ садо медиҳанд, экрани дисплей бо тарзи маҳсус ишора мекунад, ки таваҷҷуҳи шахсро ҷалб менамояд.

Шахси дорои дастрасӣ ба МЭҲ, метавонад ҳар касе, ки дар асоси қоида дар он кор мекунад ва ё новобаста аз кор ба он хизматрасонӣ мекунад (барномасозҳо, кормандони ба ҳазинаи МЭҲ маълумот воридкунанда, дигар истифодабарандагон, ҳамчунин маъмурони маҳзани маълумот, инженер-электрикҳо, тармимчиҳо, мутахассисони техникаҳои ҳисоббарор ва г.)

Мисоли кирдори дар боло зикршуда ҳолати мазкур шуда метавонад: агар корманди ШВКД, ки дар «Шаҳри бехатари» РБДА ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат мекунаду ба маҳзани ҷаримаҳои қоидавайронкуниҳо дар роҳ дастрасӣ надорад, вале рамзро шикаста, ба маҳзани маълумот ворид мешавад.

Тарафи субъективии чинояти мазкур қасди бевосита ва бавоситаро ташкил медиҳад.

Субъекти ин чинояти метавонад, шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида бошад.

Қисми 2 моддаи тафсиршаванда аз чунин оқибатҳо иборат мебошад: 1) тағиیر додани иттилоот; 2) нест кардани иттилоот; 3) муҳосираи (блокировкаи) иттилоот; 4) аз кор баровардани таҷҳизоти компьютерӣ; 5) зарари ҷиддӣ.

Тағиир додани иттилоот – ин дигаргун соҳтани иттилоот мебошад.

Нест кардани иттилоот – ҳаракати қасдан содиршуда, ки дар натиҷаи он иттилоот барои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ пурра ва ё қисман нест мегардад. Нест кардани маълумот – ин бартараф кар-

дани он аз мазани МЭХ, ки дар натича, дастрасии истифодабарандада ба иттилоот гайриимкон мегардад. Бо вучуди он, ки пас аз несткардани иттилоот дар компьютер истифодабарандагон ба воситаи барнома ва ё гирифтан аз дигар истифодабаранда онро баркарор созад, ин чавобгарии чиноятиро истисно намекунад.

Зери мафхуми муҳосираи (блокировкай) иттилоот ҳаракате фахмида мешавад, ки дар натичаи он дастрасӣ ба иттилоот гайриимкон мегардад.

Дастгохи компьютерӣ техникаи компьютериро дар назар дорад, ки маъни комплексӣ дошта, тамоми спектри истеҳсоли компьютерро тавсиф мекунад, яъне аз компьютери дастӣ (наладонник) то суперкомпьютер. Вақтҳои охир, зери ин мафхумҳо таҷҳизотҳои музофотӣ ва идоравӣ низ фахмида мешавад ва баъзан бо маҷмӯъҳои ивазкунанда барои намудҳои гуногуни компьютер, ки таъминкунандай дастгоҳ аст, тавсиф карда мешавад. Бо вучуди ин, аксар вақт техникаи компьютерӣ гуфта, худи компьютер ва ё таҷҳизотҳои алоҳидас дар назар дошта мешавад, ки якҷоя бо компьютер кор мекунад ва баъзе амалиётҳои иловагиро ичро мена-мояд (чоп ва ё нусхабардории электронии хуччатҳо, дастрасӣ ба шабака, муҳофизат аз норасони барқ ва гайра).

Мафхуми техникаи компьютерӣ на танҳо таҷҳизотҳоро, балки барномаҳоро низ дар бар мегирад, ки дар он дастгоҳҳо танзим карда шуда, фаъолияти функцияҳои иловагии онро таъмин мена-мояд. Дар амал худи таҷҳизотҳо ва барномаҳои дар он амалкунанда дар доираи комплекси таҷҳизотӣ-барномавӣ баррасӣ карда мешаванд.

Комплекси таҷҳизотӣ-барномавӣ – воситаҳои техникӣ ва барномавие, ки имконияти ичрои маҷмӯи вазифаҳоро танзим ва амалиёти электронии захираҳои иттилоотӣ ва системаи иттилоотиро таъмин мекунад.

Намудҳои таҷҳизоти компьютерӣ: Компьютерҳо (суперкомпьютер, мейнфрейм, кластер, сервер, стансияи корӣ, компьютери шахсӣ, ноутбук, ККШ). Музофоти компьютерӣ (терминалӣ, компьютерӣ, принтер, сканер, плоттер, сарчашмаи бетафовути барқӣ (UPS)). Дастгоҳҳои шабакавӣ (маршрутизатор ва ё роутер, коммутатор, модем ва ғ.)

Суперкомпьютер – мошинаи ҳисоббароре, ки аз рӯйи нишондиҳандаҳои техникӣ дорои дараҷаи олитарин нисбат ба компьютерҳои мавҷуда мебошад. Одатан, суперкомпьютерҳои замонавӣ гуфта, миқдори зиёди компьютерҳои серверии мукаммал дар назар дошта мешавад, ки барои расидан ба амалкардҳои максималӣ дар доираи мувозикунонии (паралеллизат-

сияи) вазифаҳои хисоббарорӣ бо якдигар тариқи роҳҳои локализии баландсуръат пайваст шудаанд.

Мейнфрейм – МЭҲ қалони универсалӣ – компьютери баландсуръат, дорои ҳофизаи бузурги оперативӣ ва ҳофизаи беруна мебошад, ки барои марказонидан ва маҳфуз нигоҳ доштани маълумот дар ҳачми зиёд ва иҷрои интенсивии корҳои хисоббарорӣ, пешбинӣ карда шудааст.

Кластер – гурӯҳи компьютерҳое, ки тариқи каналҳои алоқаи баландсуръат байни ҳам пайваст шудаанд ва аз нуктаи назари истифодабаранд ҳамчун манбаи ягонаи таҷхизот фахмида мешавад.

Сервер – таъминкунандай таҷхизотӣ, яъне чудокардашуда ва маҳсусгардонидашуда барои дар он таъминоти барномавии хизматрасонӣ иҷро мешавад. (аз ҷумла, серверҳо ё ин ё он вазифаҳо).

Стансияи корӣ - маҷмӯи воситаҳои дастгоҳӣ ва барномавӣ, ки барои ҳалли доираи вазифаҳои муайян мӯкаррар карда шудааст.

Компьютери шаҳсӣ – компьютере, ки барои истифодабарии як истифодабаранд ҳамчунон, шартан метавон дилҳои компютерро, ки аз ҷониби шаҳси муайян барои истифодай шаҳсӣ муайян шудааст, доҳил намуд.

Ноутбук – компьютери шаҳсии портативие, ки дар бадани он компонентҳои маъмулии компьютери шаҳсӣ наасб шудаанд, аз ҷумла дисплей, клавиатура ва дастгоҳои нишондиҳанда (маъмулан, панели сенсорӣ ва ё тачпад), компьютери кисагӣ ва ҳамчунон батареяи қобили нерутиранда (аккумляторные). Ноутбукҳо бо ҳачми хурдашон ва вазнашон фарқ мекунанд. Вақтҳои кори муҳторияти (автономии) ноутбукҳо аз 1 то 15 соат тағйир мебанд.

ККШ (компьютери кисагии шаҳсӣ) – таҷхизоти хисоббарори портативии дорои имкониятҳои васеи функционалӣ. Бо сабаби ҳачми хурд доштанаш онро руидастӣ меноманд (англ. palmtop). Дар аввал ККШ ҳамчун ба сифати ташкилкунандай электронӣ пешбинӣ шуда буд. Аз ККШ «классикӣ» занг зада намешавад ва он телефонии мобилий нест, аз ин рӯ, айни замон ККШ «классикӣ» пурра бо алоқакунакҳо – ККШ бо модулҳои алоқаи маҳворавӣ мӯсаҳозонида шудаанд.

Терминалӣ компьютерӣ – дастгоҳи воридкунанда ва хоричкунанда, дастгоҳи корӣ дар МЭҲ, дорои истифодабарандай зиёд, монитор бо клавиатура.

Принтер – дастгоҳи берунаи компютер, барои интиқол додани матн ё графикаҳо аз намуди электронӣ ба интиқолдиҳандаи физикий дар нашрияҳои хурд (аз як то садҳо) бе формати чопӣ тарҳрезӣ шудааст. Бо ин принтерҳо аз дастгоҳҳои полиграфӣ,

ризографхое, ки аз шакли чопй бо суръати баланд ва бо нархи арzon дар ҳаҷми калон нашр мекунанд (садҳо ва зиёда нусха), фарқ мекунанд.

Сканер – дастгоҳи табдилдиҳандаи аксҳо ба шакли рақамӣ.

Плоттер – дастгоҳ барои нақшакашии автоматикии тасвирҳои калон бо дақиқият, схемаҳо, нақшаҳои душвор, картаҳо ва дигар иттилоотҳои графикий дар варақи то андозаи А0 ва ё қофази нақшакашӣ.

Сарчашмаи бетафовути баркӣ (UPS) – манбаи дуюмдараҷаи таъминоти баркӣ, дастгоҳи автоматие, ки барои таъмини таҷхизоти баркии ба он пайваст ва таъмини мунтазами энергияи электрикий бо меъёри муқаррарӣ пешбинӣ шудааст.

Маршрутлизатор ва ё роутер (англ. Router) – компьютери маҳсуси шабакавӣ ва интиқолдиҳандаи маълумот байнӣ бахшҳои гунонги шабака, қабулкунандаи қарор оид ба фиристонидани иттилоот дар бораи топологияи шабака ва қоидаҳои аз ҷониби администратор муқарраршуда.

Коммутатор – дастгоҳи (гузаранда, тақсимкунанда) таъминкунандаи интиҳоби силсилаи (силсилаҳои) бароянда ва пайвасти он бо силсилаи (силсилаҳои) воридшаванда бо роҳи бакордарорӣ, аз корбарорӣ ва гузариш.

Модем – (шакли кӯтоҳи калимаҳои модулятор ва демодулятор) - воситаест, ки дар системаҳои коммуникатсионӣ барои алоқаи физикии сигналҳои бо миқёси паҳншавии он, дар ҷое, ки он бе мутобиқсозӣ наметавонад вучӯд дошта бошад, истифода мешавад.

Дар ҳолати аз кор баровардани барномаи компьютерӣ, барнома барои ЭВМ дар шакли файлӣ муташакилонаи иттилоот дастрас кардан мумкин аст, аммо на бо таври объекти кори якҷоғӣ бо истифодабаранд. Аз кор баровардани барномаи компьютерӣ дар ҳолатҳои муайян ҳамчун чиноятҳое, ки дар м. 150, 214, 303, 309 ва дигар чиноятҳои КЧ ҶТ бандубаст карда мешавад.

Дар ҳолати аз кор баровардани барномаи компьютерӣ барнома барои МЭҲ ҳамчун файлҳои муназзам дастрас аст, вале ҳамчун объекти мутақобӣ бо истифодабаранда нест. Аз кор баровардани барномаи компьютериро ҳамчун чиноят метавон, мувофиқи моддаҳои 150, 214, 303, 309 ва дигар моддаҳои дар КЧ ҟТ пешбинини шуда бандубаст карда шавад.

Вобаста ба он, ки дар боби мазкур аломати объективии (моддии) мағҳуми зарари ҷиддӣ вучӯд надорад, ҳаҷми онро метавон баробар ба ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо таҳмин кард.

Аломати субъективии зарари ҷиддӣ бо имконияти дорони ҷабрдида ва хароҷотҳои корҳои ташкилии ӯ баҳогузорӣ карда ме-

шавад. Дар чунин вазъият, арзиши иттилоот ва аҳаммияти он ба-рои ҷабрдида, миқдори маоши ў, нафака, дигар даромадҳо, мавҷудият ва шуморай нафақаҳӯрон, даромади муштараки аъзои оилае, ки ў бо онҳо муштаракан хочагидорӣ мекунад, зарари шуҳрати корӣ, талафоти маҷбурии молиявӣ ва ҳарочот барои барқарор намудани ҳолати кории МЭҲ, системаи МЭҲ ва шаба-каҳои он, давомнокии нуқсони МЭҲ, системаи МЭҲ ва шабакаҳои он ва гайра ба эътибор гирифта мешавад. Арзиши ҷиддӣ ҳамчунин боиси поймол шудани ҳуқуқ ва қонунҳои манфиати ширкат, муас-сиса, корхона, қатъ шудани кори мұттадил, аз ҷумла, ҷузъи алоҳидай он, ҳамчунин ҳуқуқи конститутсионии шаҳрванд, чӣ соҳибмулк ва чӣ соҳиби мулк набуда, молик ва ё дорои ҳуқуқи ис-тифодабарии иттилооти компьютерӣ, ки ин тағйиротҳо дар натиҷаи тачовуз ба миён омадааст, шуда метавонад.

Зери мағҳуми оқибатҳои вазнин талафоти бебозгашти ит-тилооти маҳсусан арзишнок, аз кор мондани воситаҳои техни-кии муҳим (мисол, системаи мудофиавӣ, техникаҳои аэронави-гатсионӣ, маҳвсозӣ, садама, фалокат, ҳодисаҳои ноҳуш бо одамон, тағйиротҳои манғӣ ба муҳити атроф), расонидани зарар ба саломатӣ, расонидани зарари калон (зиёда аз ҳазор нишон-диҳанда барои ҳисобҳо) ва маҳсусан калон (зиёда аз ду ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо), ба миён овардани хавф ба ман-фиатҳои миллӣ ва гайра фаҳмида мешавад.

Агар, гайриқонунӣ даромадан ба иттилооти компьютерӣ бо мақсади содир намудани дигар ҷиноятҳо содир шуда бошад, шахси содирнамудаи ин кирдорҳо дар қатори ин ҷиноят бо он ҷиноятҳои дар мақсад дошта ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида мешавад.

Бандубости кирдори содиршуда аз рӯйи маҷмӯи ҷиноятҳо ҳо-латҳое, ки предмети суиқасд ҳуди иттилооти компьютерӣ аст, сарфи назар карда намешавад. Ҳамин тавр, нест карданни иттилоот бо мақсади таҳриби амнияти иқтисодӣ ва иқтидори мудофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд, бо моддаи 309 КҔ ҶТ бандубаст кар-да шавад.

Категорияи ҷинояте, ки дар моддаи 298 КҔ ҶТ муқаррар гар-дидааст: қисми 1 начандон вазнин; қисмҳои 2 ва 3 миёна.

### **Тағйир додани иттилооти компьютерӣ**

Тағйир додани иттилооти компьютерӣ ҳамчун ҷиноят дар мод-даи 299 КҔ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм иборат ме-бошад: тағйири иттилоот, ки дар системаи ё шабакаи компьютерӣ, ё дар маҳзани мошинҳо нигоҳ дошта шудааст, ҳамчунин дидаю до-ниста ба онҳо дохил намудани иттилооти баръало бардуруғ, ки за-

рари чиддй расонидааст ё таҳдиidi расонидани чунин заарро пеш овардааст.

Дар қисми 2 моддаи 299 КЧ ҶТ чунин ҳолатҳои вазнинкундандаи ин чиноят муқаррар гардидаанд:

а) бо рохи гайриқонунӣ даромадан ба системаи ё шабакаи компьютерӣ алоқаманд бошад;

б) аз беэҳтиёти боиси оқибатҳои вазнин гардида бошад.

Ҳавфи ҷамъиятии чинояти мазкур дар он ба назар мерасад, ки ҳукуки соҳиби иттилоот дар ҳусуси дастрасӣ ба иттилооташ поймол карда шуда, ҳамчунин ба ӯ зарари маҳсус расонида мешавад ва ё таҳдиidi расонидани чунин зарар ба миён меояд.

Объекти чинояти дар боло зикршуда ҳукуки соҳиби иттилоот ва шахсони сеюм мебошад.

Предмети чиноят – иттилоот ҳисобида мешавад.

Тарафи объективии ин чинояти чунин кирдорхоро ташкил мекунанд: 1) тағиیر додани иттилооте, ки дар системаи ё шабакаи компьютерӣ ё дар маҳзани мосинҳо нигоҳ дошта шудааст, ки зарари чиддй расонидааст; 2) тағиир додани иттилооте, ки дар системаи ё шабакаи компьютерӣ, ё дар маҳзани мосинҳо нигоҳ дошта шудааст, ки таҳдиidi расонидани чунин заарро пеш овардааст; 3) дидою дониста дохил намудани иттилооти баръало бардуруғ, ки дар системаи ё шабакаи компьютерӣ, ё дар маҳзани мосинҳо нигоҳ дошта шудааст, ки зарари чиддй расонидааст; 4) дидою дониста дохил намудани иттилооти баръало бардуруғ, ки дар системаи ё шабакаи компьютерӣ, ё дар маҳзани мосинҳо нигоҳ дошта шудааст, ки таҳдиidi расонидани чунин заарро пеш овардааст, ҳисобида мешавад.

Тағиир додани иттилоот тибқи Қонуни ҔТ «Дар бораи хифзи иттилоот» тағиир додани иттилоот, ки иҷозати ношири ва ё соҳиби онро талаб мекунад, фаҳмида мешавад.

Тағиир додани иттилооти компьютерӣ дар тағиирёбии намуди аввалай мундариҷаи файлҳои даҳлдори мутамарказ, ки истифодабарии қонуни он мушкил ва ё комилан гайриимкон аст, маҳсуб мебад.

Истифодаи барномаи табдилдиҳандай маълумот бе тағиирдиҳии ҳолати аввалай мундариҷа бо барқарорсозии ҳолати аввалай он (архиваторҳо, рамзандҳо ва гайра) аз рӯйи ҳукуки чинояти тағиирдиҳӣ ҳисобида намешавад.

Таркиби ин чиноят – моддӣ мебошад. Кирдори мазкур дар он ҳолат хотимаёфта ҳисобида мешавад, ки агар он зарари чиддӣ ва ё таҳдиidi расонидани чунин заарро ба вучӯд орад.

Тарафи субъективии чиноят аз гуноҳ дар шакли қасдона содир мегардад. Банди «б» қисми 2 моддаи мазкур дар шакли гуноҳро дар назар дорад.

Субъекти чиноят шахси мукаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Агар тағийирдиҳии иттилоот ва ё ворид намудани иттилооти баръало бардуруғ дар системаи компьютерӣ, шабака ва ё дастгоҳҳои интиқолдиҳанда пеш аз дастрасии гайриқонунӣ мавҷуд бошад, дар ин сурат, кирдор на ҳамчун маҷмӯи чиноятҳо (моддаҳои 298 ва 299 КҶ ҔТ), балки танҳо бо банди «а» қисми 2 моддаи мазкур бандубаст карда мешавад.

Чӣ тавре, ки қайд намудем, ҷавобгарии чиноятӣ барои тағийирдиҳии иттилооти компьютерӣ тибқи моддаи 299 КҶ ҔТ танҳо дар он сурат ба вучуд меояд, ки агар аломатҳои чиноятҳо ба муқобили моликият ҷой надошта бошанд. Дар ҳақиқат, дуздӣ бо истифода аз техникаҳои компьютерӣ (моддаи 244 КҶ ҔТ) ва расонидани зарар ба молу мулк бе нишонаҳои дуздӣ бо роҳи тағийирдиҳии иттилооти компьютерӣ (моддаи 256 КҶ) аз тарафи объективӣ ба чинояти дар боло баррасишуда монанд мебошад, чунки дар ҳарду сурат усули содир намудани онҳо ба системаи компьютерӣ ворид намудани иттилооти бардуруғ мебошад. Фарқият дар он аст, ки ҳангоми дуздӣ ва расонидани зарари молу мулкӣ бо ҳамин тарз тарз таҷовуз ба муносибатҳои молу мулкӣ бо роҳи қасдан, гайриқонунӣ, ройгон соҳиб шудан ба молу мулки гайр бо мақсадҳои ғаразнок ё ин ки зарар бо воситаи ба даст овардани манфиати молӣ сурат мегирад.

Агар шахси гунаҳгор бо мақсадҳои бегаразона амал карда бошад ва ҳаракатҳои ў дар тағийирдиҳии иттилооти компьютерӣ ба азхудкуни молу мулк, соҳиб шудани молу мулки гайр ё ин ки расонидани зарари молу мулкӣ равона накарда бошад, он гоҳ кирдори содиршуда бо моддаи 299 КҶ ҔТ бандубаст карда мешавад.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 299 КҶ ҔТ муқаррар гардидааст: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна.

### **Таҳриби компьютерӣ**

Таҳриби компьютерӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 300 КҶ ҔТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм иборат мебошад: несту ногуд, муҳосира ё корношоям соҳтани иттилооти компьютерӣ ё барнома, аз кор баровардани таҷхизоти компьютерӣ, ҳамчунин вайрон кардани системаи ё шабакаи компьютерӣ ё маҳзани мошинҳо:

Дар кисми 2 моддаи 300 КЧ ҖТ чунин ҳолатҳои вазнинку-нандай ин чиноят муқаррар гардидаанд:

а) бо роҳи гайриконунӣ даромадан ба системаи ё шабакаи компьютерӣ алоқаманд бошад;

б) аз беҳтиёти боиси оқибатҳои вазнин гардида бошад.

Объекти чинояти зикршуда, ҳамоне, ки дар моддаи 298 КЧ ҖТ омадааст, ҳуқуқи соҳиби иттилоот ва шахсони севум мебошад.

Ҳамчун предмети чиноят метавонад, иттилооти компьютерӣ, барнома, дастгоҳи компьютерӣ, системаи компьютерӣ, шабака ва ё дастгоҳи интиқолдиҳанда баромад кунад.

Тарафи объективии ин чиноят бо чунин ҳаракатҳо содир карда мешавад:

- 1) несту нобуд кардани иттилооти компьютерӣ;
- 2) муҳосирасозии иттилооти компьютерӣ;
- 3) ба ҳолати корношоям овардани иттилооти компьютерӣ;
- 4) несту нобуд кардани барнома;
- 5) муҳосирасозии барнома;
- 6) ба ҳолати корношоям овардани барнома;
- 7) аз кор баровардани дастгоҳи компьютерӣ;
- 8) вайронкунни системаи компьютерӣ;
- 9) вайронкунни шабакаҳои компьютерӣ;
- 10) вайронкунни дастгоҳи интиқолдиҳанда.

Мағҳуми несту нобуд кардани иттилоот дар шарҳи моддаи 298 КЧ ҖТ омадааст. Несту нобуд кардани барнома – ин тозакунни он аз ҳофизаи МЭҲ, ки дар натиҷа, кори қонунии истифодабаранда бо барнома гайриимкон мегардад. Несту нобуд кардан ҳамчунон бо ҳаракатҳои беруна низ амалӣ карда мешавад (бо гармӣ, мавҷҳои магнитӣ, зарбаҳои механикӣ ва дигар методҳои монанд).

Муҳосирасозии иттилоот ва ё барнома – амале, ки дар натиҷаи он дастрасӣ ва ё коркунни истифодабаранда ба иттилоот ва ё барнома имконноразир мегардад. Муҳосирасозӣ ва нобудсизро дар назар надорад.

Ба ҳолати корношоям овардани иттилооти компьютерӣ, яъне зарар расонидан ба иттилоот, ки дар натиҷа истифодабаранда имконияти коркарди онро надорад.

Ба ҳолати корношоям овардани барнома, яъне зарар расонидан ба барнома, ки дар натиҷа истифодабаранда имконияти коркардан бо онро надорад.

Аз кор баровардани дастгоҳи компьютерӣ – ин ташкил намудани монеаи муваққатӣ ва ё доимӣ барои аз кор бароварданӣ МЭҲ, системаи МЭҲ ва ё шабакаҳои он мувоғики фармон. Аз кор баровардани МЭҲ метавонад натиҷаи чунин ҳодисаҳо

шавад: а) маҳв сохтани иттилооти компьютерӣ; б) аз кор баровардани таъмини барномавӣ; в) поймол сохтани ҳолати бутунии техникае, ки дар он барнома наасб шудааст; г) расонидани зарар ба системаи алоқа. Мушкилиҳоро метавон бо кумаки мавҷҳои халалрасон, ки ба дисплейи экран ҳангоми чоп ва ё нусхабардорӣ намудани иттилоот таъсир мерасонад, ҳамчунин бо кумаки дилҳоҳ дастгоҳҳои аз берун ба воситай датчикҳо идорашаванда ба роҳ мондан мумкин аст.

Зери мағхуми вайронкунии системаи компьютерӣ бояд, несту нобуд кардани ҳама ва ё як қисми дастгоҳҳои ин системае, ки бе он системаи компьютер фаъолият карда наметавонад, фахмида шавад. Масалан, несту нобуд кардани монитор – дастгоҳи намоишдиҳи иттилоот - фаъолияти блоки системавиро аз кор намемонад, vale бе намоиши иттилоот дар рӯйи экран, блоки системаи фоидаовар нест.

Зери мағхуми вайронкунии шабаки компьютерӣ (шабакаи МЭҲ) расонидани зарар ба сервер ва ё пайвасти қатори компьютерҳо (хати алоқакунандай сервер ва дигар компьютерҳо дар шабака), ки дар натиҷа онҳо бо ҳамдигар алоқа карда наметавонанд, фахмида мешавад.

Вайронкунии дастгоҳи интиқолдиҳанда – нобудсозии таҷхизоти интиқолдиҳандае (корти хотиравӣ), ки барои хифз ва таҷдиди иттилоот тариқи дастгоҳҳои техниқи ҳисоббарор муқаррар гардидааст, ҳамчунин дастгоҳҳои алоқаманд бо он, ки дар натиҷа, вазифаҳои муқарраргардидаро иҷро карда наметавонад.

Таркиби чинояти мазкур – моддӣ мебошад, яъне кирдор аз лаҳзаи фаро расидани оқибат анҷомёфта ҳисобида мешавад.

Субъекти ин чиноят метавонад, шахси воқеии муқаллафи ба синни 16 расида бошад.

Тарафи субъективии ин чиноят аз гуноҳ дар шакли қасдана содир карда мешавад. Банди «б» қисми 2 моддаи мазкур ду шакли гуноҳро дар назар дорад.

Агар несту нобуд, маҳрумсозӣ ё ин ки ба ҳолати корношоям овардани иттилооти компьютерӣ ва ё барнома, аз кор баровардани дастгоҳи компьютерӣ баробар ба вайронсозии системаи компьютерӣ, шабака ва ё дастгоҳи интиқолдиҳанда пеш аз дастрасии гайриқонунӣ мавҷуд бошад, дар ин сурат кирдор на ҳамчун маҷмӯи чиноята (моддаи 298 ва 300 КҶ ҶТ), балки танҳо бо банди «а» қисми 2 моддаи мазкур бандубаст карда мешавад.

Қайд кардан зарур аст, ки дар олами техника ва барномаҳо барномае, мавҷуд аст ки иттилооти несту нобуд карабо барқарор мекунанд. Масалан, барномаҳои (утилитҳои):

1. Recuva.
2. Disk Drill.
3. TestDisk.
4. R-Undelete – ба таркиби R-Studio дохил мешавад.
5. Eassos Recovery – Eassos Recovery.
6. Hetman Recovery.
7. Glary Undelete – Glary Undelete.<sup>94</sup>

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 300 КЧ ҶТ муқаррар гардидааст: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна.

### **Ғайриқонунӣ ба даст овардани иттилооти компьютерӣ**

Ғайриқонунӣ ба даст овардани иттилооти компьютерӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 301 КЧ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 4 қисм иборат мебошад: нусхабардории ғайриқонунӣ ё бо дигар усули ғайриқонунӣ ба даст овардани иттилоот, ки дар система ё шабакаи компьютерӣ ё дар маҳзани мосинҳо мавҷуданд, ҳамчунин дошта гирифтани иттилооте, ки ба воситаи алоқаи компьютерӣ фиристода мешавад.

Дар қисмҳои 2, 3 ва 4 моддаи 301 КЧ ҶТ чунин ҳолатҳои вазнинкунанда ва маҳсусан вазнинкунанда муқаррар гардидаанд:

- қисми 2: маҷбур кардан барои додани иттилооте, ки дар системаи ё шабакаи компьютерӣ ё дар маҳзани мосинҳо мавҷуданд, бо таҳдиди ифшо кардани маълумоти беобрӯкунанда нисбати шахс ё наздикони ў, ошкор кардани чунин маълумот оид ба ҳолатҳое, ки ҷабрдида меҳоҳад онҳоро ниҳон дорад, ҳамчунин бо таҳдиди истифодай зӯроварӣ нисбат ба шахс ё наздикони ў ё бо таҳдиди несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки шахс, наздикони ў ва шахсони дигар, ки чунин иттилоот ба онҳо бовар карда супорида шудааст ё таҳти муҳофизати онҳо қарор дорад.

- қисми 3: кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, агар:

а) бо истифодай зӯроварӣ нисбат ба шахс ё наздикони ў алоқаманд бошад;

б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир шуда бошад;

в) ба ҷабрдида зарари ҷиддӣ расонида бошад;

г) бо мақсади ба даст овардани иттилооти ниҳоят арзишнок содир шуда бошад.

---

<sup>94</sup> 7 утилитҳои бехтарини барқарорсозии мавод // <https://lifehacker.ru/data-recovery-software/>.

- қисми 4: кирдорхой пешбининамудай қисмҳои якум, дуюм ё сеюми ҳамин модда, агар:

- а) тақроран;
- б) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир шуда бошад;
- в) аз беэҳтиётӣ боиси марғи инсон ё дигар оқибатҳои вазнин гардида бошад.

Объекти чинояти зикршуда, ҳуқуқи соҳиби иттилоот ва шахсони севум мебошад.

Иттилоот ҳамчун предмети чиноят баромад мекунад.

Тарафи объективии чинояти мазкур бо чунин ҳаракатҳо содир мегардад:

- 1) гайриқонунӣ нусхабардорӣ намудани иттилооте, ки дар системаи компьютерӣ маҳфуз аст;
- 2) гайриқонунӣ нусхабардорӣ намудани иттилооте, ки дар шабакаи компьютерӣ маҳфуз аст;
- 3) гайриқонунӣ нусхабардорӣ намудани иттилооте, ки дар дастгоҳҳои интиқолдиҳанд махфуз аст;
- 4) ба даст овардан бо дигар роҳҳои гайриқонунӣ ба иттилооте, ки дар системаи компьютерӣ маҳфуз аст;
- 5) ба даст овардан бо дигар роҳҳои гайриқонунӣ ба иттилооте, ки дар шабакаи компьютерӣ маҳфуз аст;
- 6) ба даст овардан бо дигар роҳҳои гайриқонунӣ ба иттилооте, ки дар дастгоҳҳои интиқолдиҳанд махфуз аст;
- 7) ба даст даровардани иттилооте, ки тариқи алоқаи компьютерӣ интиқол мейбад.

Нусхабардории иттилооти компьютерӣ – ин тақрорнамоӣ ва таҷассумкунии устувори он дар дастгоҳ ва ё дигар интиқолдиҳанд. Нусхабардории иттилооти компьютериро бо роҳҳои сабт намудани файлҳои дар МЭҲ қарордошта ба корти хотиравӣ, компакт диск ва амсоли инҳо, чопкунӣ ва ғайра амалӣ карда мешавад. Нусхабардорӣ дар ҳолате гайриқонунӣ ҳисобида мешавад, ки агар нусхабардорандай иттилоот ба он ҳуқуқ надошта бошад, яъне бе иҷозати соҳибмулк, ё ин ки шахсоне, ки барои истифодабарии қонуни онҳо ваколат доранд, иттилооти компьютериро нусхабардорӣ мекунанд.

Нусхабардории иттилооти компьютерӣ бояд, аз қалимаи паҳн кардани иттилоот фарқ карда шавад. Дар ҳолати паҳн кардани иттилоот на дар дигар манбаъ зиёд мешавад, балки он дар манбаъи асосӣ тақрор мейбад (мисол, дар ҳофизаи МЭҲ нусхаи як файл чанд маротиба зиёд мешавад) ё ин ки дар интиқолдиҳандай якрангӣ, ки дар ихтиёри як истифодабаранд қарор дорад (мисол, нусха дар ҳофизаи МЭҲ, ки дар системаи компьютерӣ ба вучуд омадааст, ва ё дар дискетае, ки дидаву дониста дар компьютер мондааст).

Шахсе, ки ба иттилооти компьютерй бо мақсади шиносой равона шуда бошад, барои нусхабардории он гунахгор ҳисобида намешавад, агар барномаи компьютерй ба таври автоматӣ бе иро-дай шахс амали нусхабардориро анҷом дишад (мисол, агар файлҳо доимо ҳангоми истифодабарӣ ба таври автоматӣ нусхабардорӣ шаванд).

Нусхабардории иттилооти компьютерй дар моддаи мазкури қонуни чиноятӣ бояд ҳамон вақт ҳамчун оқибати ношоиста ҳисобида шавад, ки агар он бо қонун аз нусхабардорӣ ҳифз карда шуда бошад.

Қайд кардан зарур аст, ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй»<sup>95</sup> соли 2017 ҷорабинии оперативӣ-ҷустуҷӯи (минбаъд – ЧОЧ) нав «Гирифтани иттилооти компьютерй» ворид гардид. Зери ин ЧОЧ гирифтани иттилооте, ки дар маҳзани мошинҳо мавҷудаст фаҳмида мешавад<sup>96</sup>. Аммо иттилоот метавонад на танҳо аз маҳзани мошинҳо, балки аз система ё шабакаи компьютерй низ гирифта мешавад. Ҳамин тарик, ҳангоми қонунан гузаронида-ни ЧОЧ мазкур, кирдор ҳамчун чиноят этироф намешавад.

Зери мағҳуми «ба даст овардан» тасарруфи молу мулк ҳам бо ситонидан ва ҳам бе ситонидани молу мулк аз соҳибмулк фаҳмида мешавад. Бо гумони мо, аз худ намудани иттилооти компьютерй, ки бо ба даст овардани он аз соҳибмулк алоқаманд набошад, танҳо ба воситай нусхабардории он содир кардан мумкин аст. Аз ин рӯ, мағҳуми «бо дигар усули гайриқонунӣ ба даст овардан», ки дар дис-позитсияи моддаи 301-и КҔ истифода бурда мешавад, бояд ҳамчун воситай ба дастоварӣ, ки танҳо бо ситонидани иттилооти компьютерй аз соҳибмулк, алоқаманд мебошад, фаҳмида шавад.

Ба дигар усули гайриқонунӣ ба даст овардани иттилооти компьютерй метавонад даҳл дошта бошад:

- ба даст овардани бевосита иттилооти компьютерй, ки бо ситонидани он аз соҳибмулк ба манфиати худ ва ё ба манфиати шахсони дигар алоқаманд мебошад, ва ё ин ки «тасарруфи иттилоот» фаҳмида мешавад;

- ба даст овардани иттилооти компьютерй бо роҳи гайриқонунӣ ба даст овардани интиқолдиҳандай моддӣ (блоки системавӣ, картай хотиравӣ (флеш-корт ва гайра), ки дар он иттилооти компьютерй маҳфуз аст;

<sup>95</sup> Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй» аз 25 марта 2011 № 687 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2011. № 3, Мод. 155.

<sup>96</sup> Муродов Ф.А. Получение компьютерной информации: учебно-методическое пособие. Душанбе, 2019. С. 7-8.

- ба даст овардани иттилооти компьютерӣ бо розигии соҳиби (молики) иттилоот, vale бар зидди иродай ў ва ё «тамаъҷӯии иттилоот»<sup>97</sup>.

Дошта гирифтани иттилооте, ки тариқи алоқаи компьютерӣ интиқол меёбад – ин хондани иттилоот бо роҳи дастгиркуни шуоҳои МЭҲ, рамзхонии овози принтер ва гайра.

Ба усулҳои дошта гирифтани доҳил мешаванд:

А) дошта гирифтани фаъол (interception) бо кумаки пайваст шудан ба дастгоҳҳои компьютерии телекоммуникатсионӣ, мисол ҳати принтер ва ё ҳати алоқаи телефон ё ин ки бевосита аз портҳои мувоғикии компьютерҳои шахсӣ;

Б) дошта гирифтани гайрифаъолона (электромагнитӣ) (electromagnetic pickup) дар асоси қайд кардани шуоҳои электромагнитӣ, ки дар натиҷаи амалиёти дастгоҳҳои зиёди техникаҳои компьютерӣ ба вучуд меоянд, аз ҷумла, дастгоҳҳои алоқа (мисол, шуоъдихии қубурчаҳои электрони дисплейро бо истифода аз асбобҳои маҳсус аз дурии то 1000 м қабул намудан имконпазир аст).

В) дошта гирифтани садоӣ ва ё гирифтани иттилоот бо роҳи вибраакустикӣ усули маъмулӣ ба ҳисоб меравад ва ду шакл дорад. Шакли аввал ҷойгиркуни дастгоҳи гушкунӣ ба дастгоҳи коркарди иттилоот, шакли дувумаш – ҷойгиркуни дастгоҳи микрофон дар бинои инженерӣ-техникий берун аз манзили хифзшаванда (деворҳо, чорчубаи тиреза, дарвоза ва гайра).

Г) дошта гирифтани наворӣ бо истифодаи техникаҳои гуногуни видеоптикий амалӣ карда мешавад.

Д) азназаргузоронии пешрӯба (мусор) як намуди бесобиқавии дошта гирифтани маълумот ба ҳисоб меравад. Аз ҷониби ҷинояткор гайриқонунӣ пешрубаҳои технологияи ҷараёни иттилоотӣ истифода мешаванд, ки онҳоро истифодабаранд баъди кор бо техникаи компьютерӣ мемонад (мисол, нест кардани маълумот аз диски саҳт (жесткий диск), ҳамчунин аз дискҳои чудошаванда тариқи барномаҳои маҳсус маълумот барқарор карда шуда ва гайриқонунӣ аз худ карда мешавад).

Нусхабардории пинҳонии маълумот аз компьютери гайр барои гайриқонунӣ соҳиби он шудан бандубости иловагиротибки моддаи 244 КҶ ҶТ талаб намекунад.

Дар қисми 2 моддаи мазкур ҳаракатҳои зерин пешбинӣ шудаанд:

<sup>97</sup> Дубко М.А. Проблемные аспекты определения конструктивных признаков неправомерного завладения компьютерной информацией // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. 2015. № 8. С. 78-79.

1) маҷбур кардан барои додани иттилооте, ки дар системаи компьютерӣ мавҷуданд, бо таҳди迪 ифшо кардани маълумоти беобрӯкунанда нисбати шахс ё наздикини ў;

2) маҷбур кардан барои додани иттилооте, ки дар шабакаи компьютерӣ мавҷуданд, бо таҳди迪 ифшо кардани маълумоти беобрӯкунанда нисбати шахс ё наздикини ў;

3) маҷбур кардан барои додани иттилооте, ки дар маҳзани мошинҳо мавҷуданд, бо таҳди迪 ифшо кардани маълумоти беобрӯкунанда нисбати шахс ё наздикини ў;

4) маҷбур кардан барои додани иттилооте, ки дар системаи компьютерӣ мавҷуданд, бо таҳди迪 ошкор кардани чунин маълумот оид ба ҳолатҳое, ки ҷабрдида меҳоҳад онҳоро ниҳон дорад;

5) маҷбур кардан барои додани иттилооте, ки дар шабакаи компьютерӣ мавҷуданд, бо таҳди迪 ошкор кардани чунин маълумот оид ба ҳолатҳое, ки ҷабрдида меҳоҳад онҳоро ниҳон дорад;

6) маҷбур кардан барои додани иттилооте, ки дар маҳзани мошинҳо мавҷуданд, бо таҳди迪 ошкор кардани чунин маълумот оид ба ҳолатҳое, ки ҷабрдида меҳоҳад онҳоро ниҳон дорад;

7) маҷбур кардан барои додани иттилооте, ки дар системаи компьютерӣ мавҷуданд, бо таҳди迪 истифодаи зуроварӣ нисбат ба шахс ё наздикини ў;

8) маҷбур кардан барои додани иттилооте, ки дар шабакаи компьютерӣ мавҷуданд, бо таҳди迪 истифодаи зуроварӣ нисбат ба шахс ё наздикини ў;

9) маҷбур кардан барои додани иттилооте, ки дар маҳзани мошинҳо мавҷуданд, бо таҳди迪 истифодаи зуроварӣ нисбат ба шахс ё наздикини ў;

10) маҷбур кардан барои додани иттилооте, ки дар системаи компьютерӣ мавҷуданд, бо таҳди迪 несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки шахс, наздикини ў ва шахсони дигар, ки чунин иттилоот ба онҳо бовар карда супорида шудааст ё таҳти муҳофизати онҳо қарор дорад;

11) маҷбур кардан барои додани иттилооте, ки дар шабакаи компьютерӣ мавҷуданд, бо таҳди迪 несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки шахс, наздикини ў ва шахсони дигар, ки чунин иттилоот ба онҳо бовар карда супорида шудааст ё таҳти муҳофizати онҳо қарор дорад;

12) маҷбур кардан барои додани иттилооте, ки дар маҳзани мошинҳо мавҷуданд, бо таҳди迪 несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки шахс, наздикини ў ва шахсони дигар, ки чунин иттилоот ба онҳо бовар карда супорида шудааст ё таҳти муҳофizати онҳо қарор дорад;

Ифшо намудани маълумоти беобрӯкунанда нисбати шахс ва наздикини вай – маълумоте мебошанд, ки ба шаъну шарафи ҷабрдида ва наздикини вай зарари чиддӣ мерасонанд.

Ифшо намудани маълумоти оид ба ҳолатҳое, ки ҷабрдида меҳоҳад пинҳон нигоҳ дорад - ин қонунвайронкуниҳо ҷабрдида, ки оид ба онҳо намекоҳад касеро хабардор созад.

Таҳди迪 истифодай зуроварӣ нисбати шахс ва ё наздикини вай – ин таҳдиди лату кӯб кардан, азобу укубат, расонидани зарари сабук ва миёна ба саломатӣ мебошад.

Таҳти кирдорҳои дар қисмҳои якум ва дуюми моддаи мазкур пешбинишуда, бо истифодай зуроварӣ нисбати шахс ва наздикини вай алоқаманд, содир намудани кирдорҳое, ки дар қисми 1 ва 2 моддаи мазкур пешбинӣ намудааст, бо истифодай зуроварӣ, маҳс: лату кӯб кардан, азоб додан, расонидани заррари сабук, миёна ва ё вазнин ба саломатӣ фаҳмида мешавад.

Таҳти мағхуми «иттилооти ниҳоят арзишнок» фаҳмида мешавад: маълумоти дорои сирри давлатӣ, ки дар моддаҳои 13-18 Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи сирри давлатӣ»<sup>98</sup> пешбинӣ шудааст, ки ифшо ва ё гум кардани онҳо метавонад ва ё ин ки ба амнияти миллӣ ва иқтидори мудофиавии Чумхурии Тоҷикистон зарар расонад, натиҷаҳои тадқиқотҳо, ки дар онҳо колективҳои қалон дар муддати солҳои тулонӣ иштирок намуданд ва ғ.

Таркиби ҷиноят расмӣ буда, аз лаҳзаи содир шудани кирдор ҷиноят хотимаёфта ҳисобида мешавад. Таркиби бандҳои «а», «в» қисми 3 ва банди «в» қисми 4 моддӣ мебошанд.

Субъекти ҷиноят шахси воқеии мукаллаф, ки ба синни 16 расидааст, ҳисобида мешавад.

Тарафи субъектвии ҷиноят бо гуноҳ дар шакли қасдана содир мегардад. Дар банди «г» қисми 3 моддаи мазкур мақсади ҷиноят ҳамчун аломати ҳатмӣ баромад мекунад, чӣ хеле ки дар диспозитсияи ин модда зикр гардидааст. Банди «в» қисми 4 моддаи мазкур ду шакли гуноҳро дар бар мегирад.

Агар ба даст овардани системаи компьютерӣ ва ё маҳзани мошинӣ ҳамчун воситаи содир намудани дигар ҷиноят (дуздей, ифшо намудани сирри писархондкунӣ, вайрон намудани ҳуқуқи муаллиф, ҳуқуқи ихтироъкорӣ ва патентӣ, барқасдана ифшо намудани сирри давлатӣ, ҷосусӣ, ифшо намудани сирри тиҷоратӣ ва ғ.) бошад, пас дар ин ҳолат

<sup>98</sup> Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи сирри давлатӣ» аз 26 июли 2014 с. № 1095 // Аҳбори Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон. 2014. №7. к. 1. Мод. 392.

харакатҳои гунахгор бандубости иловагиро тибки моддаи 301 КЧ ҶТ бо дигар чиноят талаб мекунад.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 301 КЧ ҶТ муқаррар гардидааст: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна; қисмҳои 3 ва 4 вазнин.

### **Тайёр кардан ва ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои маҳсус барои гайриқонунӣ даромадан ба системаи ё шабакаи компьютерӣ**

Тайёр кардан ва ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои маҳсус барои гайриқонунӣ даромадан ба системаи ё шабакаи компьютерӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 302 КЧ ҶТ муқаррар гардидааст: тайёр кардан бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан, ҳамчунин ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои маҳсуси барномавӣ ё таҷҳизотӣ барои гайриқонунӣ даромадан ба системаи ё шабакаи компьютерии муҳофизатдор.

Объекти чинояти дар болозикршуда хукуки соҳиби иттилоот ва шахсони сеюм мебошад.

Предмети чиноят – барномаҳои маҳсус, дастгоҳ ва воситаҳо барои ба шабакаҳо ва системаҳои хифзшудаи компьютерӣ гайриқонунӣ дастрасӣ пайдо намудан ҳисобида мешавад.

Тарафи объективии чиноят дар чунин кирдорҳо зохир мегардад:

а) тайёр кардан бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои маҳсуси барномавӣ барои гайриқонунӣ даромадан ба системаи компьютерии муҳофизатдор;

б) тайёр кардан бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои маҳсуси барномавӣ барои гайриқонунӣ даромадан ба шабакаи компьютерии муҳофизатдор;

в) тайёр кардан бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои маҳсуси таҷҳизотӣ барои гайриқонунӣ даромадан ба системаи компьютерии муҳофизатдор;

г) тайёр кардан бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои маҳсуси таҷҳизотӣ барои гайриқонунӣ даромадан ба шабакаи компьютерии муҳофизатдор;

д) ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои маҳсуси барномавӣ барои гайриқонунӣ даромадан ба системаи компьютерии муҳофизатдор;

е) ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои маҳсуси барномавӣ барои гайриқонунӣ даромадан ба шабакаи компьютерии муҳофизатдор;

ё) ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои маҳсуси таҷхизотӣ барои гайриқонунӣ даромадан ба системаи компютерии муҳофизатдор;

ж) ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои маҳсуси таҷхизотӣ барои гайриқонунӣ даромадан ба шабакаи компютерии муҳофизатдор.

Зери мағҳуми «тайёр кардани барномаҳои маҳсус» таъсиси барномаҳои компютерие, ки барои гайриқонунӣ дастрасӣ пайдо намудан ба система ва шабакаҳои ҳифзшудаи компютерӣ фаҳмида мешавад.

Зери мағҳуми «тайер намудани дастгоҳҳои маҳсус» таъсиси системаҳои гуногуни моддии электронӣ, ки барои гайриқонунӣ дастрасӣ пайдо намудан ба система ва шабакаҳои ҳифзшудаи компютерӣ ва ё дигаргун намудани дастгоҳи чойдошта бо ҳамин мақсад фаҳмида мешавад. Ба соҳибияти каси дигар додан ҳамчун фурӯҳтан, тухфа кардан, барои истифодаи ройгон ва ё тарики пардоҳти маблаг баргардондани қарз ва гайраҳо хисобида мешавад.

Таркиби чинояти мазкур расмӣ мебошад.

Ин чиноят танҳо қасдона содир мешавад. Аломати ҳатмии тарафи субъективии тайёр кардан ва ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои маҳсус барои гайриқонунӣ даромадан ба системаи ё шабакаи компютерӣ ин мақсад мебошад яне – ба соҳибияти каси дигар додан. Ҳамин тариқ, тайёр намудани барномаҳои маҳсус ва ё дастгоҳҳои маҳсус барои ба шабакаҳо ва ё системаҳои ҳифзшудаи компютерӣ гайриқонунӣ дастрасӣ пайдо намудан бе мақсади ба соҳибияти каси дигар додан ва барои истифодаи шахсӣ тибқи моддаи 302 КЧ ҷавобгарии чиноятиро истисно мекунад. Дар баробари ин, тайёр намудани чунин воситаҳо барои содир намудани дигар чиноят ҳамчун тайёрӣ ба он баҳо дода мешавад.

Истифодаи воситаҳои зикршуда тибқи мақсад, яне барои ба шабакаҳо ва ё системаҳои ҳифзшудаи компютерӣ гайриқонунӣ дастрасӣ пайдо намудан, дар шароити муайян ҳамчун чинояти дигар ба монанди чиноятҳо ба муқобили амнияти иттилоотӣ (м.м. 298-301 КЧ) ё ин ки ҷосусӣ (моддаҳои 305, 308 КЧ) ва гайра бандуబаст карда мешавад.

Ройгон додани барномаҳои маҳсус ва ё дастгоҳу воситаҳо барои ба шабакаҳо ва ё системаҳои ҳифзшудаи компютерӣ гайриқонунӣ дастрасӣ пайдо намудан, ҳамчун чиноят эътироф намешавад.

Субъекти чинояти мазкурро шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида ташкил медиҳад.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 302 КЧ ҶТ муқаррар гардидааст, начандон вазнин эътироф мешавад.

## **Тахия, истифода ва пахн кардани барномаҳои зарапор**

Тахия, истифода ва пахн кардани барномаҳои зарапор ҳамчун чиноят дар моддаи 303 КҶ ҶТ муқаррара гардида, ин модда аз 2 қисм иборат мебошад: тахияи барномаҳои компютерӣ ё даровардани тағириот ба барномаҳои мавҷуда бо мақсади бе иҷозат нобуд ё муҳосира кардан ё тағирир додан ё нусхабардории иттилоот, ки дар системаи ё шабакаи компютерӣ ё дар маҳзани мосинҳо маҳфуз аст, инчунин тахияи барномаҳои маҳсуси вирусдор, дидоу дониста истифода бурдани онҳо ё пахн кардани маҳзанҳои дори чунин барномаҳо. Агар ин кирдор, аз беэҳтиётӣ боиси оқибатҳои вазнин гардида бошад, пас кирдори шаҳс бо қисми 2 моддаи 303 бандубаст карда мешавад.

Хавфи чамъиятии ин намуди чиноят дар он аст, ки барномаҳои зарапрасон метавонанд, дар ҳар лаҳза фаъолияти система ва ё шабакаи компютериро фалаҷ созанд, ки метавонад сабаби оқибатҳои хело вазнин гардад.

Барнома барои компютер (мошини электронии хисоббарор) – ин шакли объективии пешниҳоди маҷмӯии маълумот ва фармопишҳо, ки барои фаъолият намудани компютер (МЭҲ) бо мақсади ба даст овардани натиҷаи муайян, аз ҷумла маводи тайёрӣ, ки дар натиҷаи коркарди барнома барои МЭҲ ба даст омадаанд ва инъикоси аудио ва видеовизуалии онҳо мебошад.

Барномаи вирусӣ – намуди барномаи зарапрасони таъминкунанда мебошад, ки метавонад ҳудро нусхабардорӣ намуда ва ба рамзи (код) дигар барномаҳо, системаи соҳаи хотира, секторҳои пуркунанда ворид гашта, ҳамчунин нусхаҳои ҳудро бо ҳаргуна шабакаҳои алоқа ирсол намояд. Мақсади асосии вирус, ин пахн намудани вирус мебошад. Ба гайр аз ин, дар баъзе ҳолатҳо вазифаи он инчунин, аз кор баровардани маҷмӯи барномавӣ ва дастгоҳӣ буда, нест кардани файл ва ҳатто нест кардани системаи оператсионӣ, ба ҳолати корношоям овардани соҳти ҷобаҷугузории маълумот, қатъ кардани фаъолияти истифодабарандаҳо ва ғ. мебошад.

Зери мағҳуми «барномаҳои зарапрасон» - барномаҳое фахмида мешаванд, ки маҳсусан барои ҳалалдор намудани фаъолияти муқаррарии системаи компютерӣ ва барнома ё ин, ки барои истифодаи гайриқонуни маълумоти коркардашуда ва ё нигоҳдошташуда иттилооти компютерӣ истифода мешавад.

Барномаҳои зарапрасон онҳое мебошанд, ки дар ҳуд минтақаи рамзҳо бо амалӣ намудани алгоритмҳои «почтовая бомба», «трокийский кон», «асинхронная атака», «люк», «червь» ва намуди онҳоро доро мебошанд ва ё он барномаҳое, ки ҳуд дори вирусанд.

Барнома – сканерхо – махсус барномаҳое, ки барои чустучӯи канал бо мақсади дастрасӣ (портҳо) ба МЭҲ ва ё системаи МЭҲ ва сипас, воридшавии гайриқонунӣ бо мақсади нусхабардории маълумоте, ки дар МЭҲ ва ё системаи он ҷойгиранд ё ин ки нусхабардории ба МЭҲ зикршуда (аз ҷумла, ворид намудани дигар барномаҳои заرارрасон) мебошад. Моҳияти асосии истифодабарии ин барнома бо кори барномаи заرارрасони «трокянский кон» (ТК) монанд мебошад, vale ҶК маълумоти муайянро аз ҳуди компьютер дастрас мекунад, аммо барнома – сканер бошад, маълумотро оид ба ҳуди компьютер бо мақсади пайдо намудани дигар роҳҳо барои ба он ворид гаштан чустучӯ мекунад, баъд аз он маълумотро нусхабардорӣ намуда, ба компьютери ҷинояткор ирсол менамояд. Ба ҷунин намуди барномаҳо - барномаҳои ба монанди Legion, Shared Resource Scanner, xSharez, Xintruder ва ғайраҳо даҳл доранд. Ба файл аз ин, ба барнома – сканерхо инҷунин барномаҳое низ доҳил мешаванд, ки метавонанд маълумотро бевосита ҳангоми ворид намудани он аз тарафи истифодабаранд аз клавиатура (сканерҳои клавиатурий) ё ин ки ҳангоми ворид намудани он ба дастгоҳҳои беरуна нусхабардорӣ кунанд.

Барномаҳои эмуляторӣ – эмуляторҳои ҳифзи воситаҳои электронии маълумот – барномаҳои махсусе мебошанд, ки барои дастрасӣ пайдо намудан ба объектҳои моддӣ ва гайримоддие, ки тақиқи воситаҳои электронӣ ҳифз мешаванд, чӣ дар бино ва маҳзан (анбор) ё ин ки маълумоти компьютерӣ истифода мешаванд.

Эмулятсия – такрор намудани фаъолияти як дасттгоҳ тариқи дастгоҳҳои дигар ё дастгоҳҳои мөшинаи ҳисоббарор, ки дастгоҳи такроркунанда ҳамон маълумотро қабул мекунад, ҳамон барномаеро иҷро мекунад ва ҳамон натиҷаеро ба даст меорад, ки дастгоҳи такроркунанда иҷро мекунад.

Ба эмуляторҳои электронии ҳифзи воситаҳои иттилоотӣ, аз ҷумла "электронные отмычки", "эмуляторы HASP", "эмуляторы CD-Rom" ва ғ. доҳил мешаванд.

Барнома – генераторҳо ин барномаҳое мебошанд, ки ҷараёни иттилооти компьютериро идора мекунанд, ки онҳо барномаҳои махсус ва ё стандартӣ буда, трафики сунъиро эъҷод мекунанд, ки аз рӯйи ҳаҷм аз имконияти система оид ба коркард ва ё нигоҳдории он зиёд буда ва ба қатъ гаштани хизматрасонии истифодабарандагони системаи компьютерӣ оварда мерасонад.

Трафик – ин сарборие аст, ки аз тарафи ҷараёни зангҳо, паёмагҳо ва сигналҳо соҳта мешавад, ки онҳо тариқи воситаҳои алоқа ворид мегарданд.

Идора намудани ҷараёни иттилооти компьютерӣ имruz яке аз намудҳои хатарнок ва паҳнгаштаи ҳуҷуми компьютерӣ мебошад, ки

аз рӯйи ҳаҷм ва оқибатҳои манғӣ аз хуҷуми заرارрасон (вирусӣ) зиёдтар мебошад. Аз ҳама намуди паҳншуда дар миёни онҳо, ин хуҷуми DDOS ва Spam мебошад.

Барнома – патчерҳо ин барномаҳо мебошанд, ки барои дигаргунсозии барномаҳои мушаххас бо мақсади бартараф намудани маҳдудият, ки аз ҷониби истеҳсолкунанда ҷорӣ шудааст ва бо ҳифзи хуқуқҳои муаллиф алоқа дорад ё ин ки барои ҳифз намудан аз нусхабардории ғайриқонунӣ, пешбинӣ шудааст. Ба ҷунин барномаҳо генератори қалидҳо ва рамзҳо, инҷунин барномаҳои бисёре, ки маҳсусан барои дигаркунни ҳар як категорияи маҳсулоти барномавӣ, аз ҷумла бозиҳои компьютерӣ соҳта шудаанд, даҳл доранд.

Объекти ҷинояти мазкур ин амнияти истифодаи воситаҳои зехнӣ ва модии техникии хисоббарор мебошад.

Предмети ҷиноят – барномаҳои заرارрасони компьютерӣ ва дорандагони ҷунин барномаҳо мебошад.

Тарафи объективии ин ҷиноят дар ҳаракатҳои зерин ифода мегардад:

1) таҳияи барномаҳои компьютерӣ бо мақсади бе иҷозат нобуд ё муҳосира кардан ё тағиیر додан ё нусхабардории иттилоот, ки дар системаи ё шабакаи компьютерӣ ё дар маҳзани мошинҳо маҳфуз аст;

2) даровардани тағиирот дар барномаҳои вучуддошта бо мақсади бе иҷозат нобуд ё муҳосира кардан ё тағиир додан ё нусхабардории иттилоот, ки дар системаи ё шабакаи компьютерӣ ё дар маҳзани мошинҳо маҳфуз аст;

3) таҳияи барномаҳои маҳсуси вирусдор;

4) дидою дониста истифода бурдани барномаҳои маҳсуси вирусдор;

5) паҳн кардани маҳзанҳои дорои барномаҳои маҳсуси вирусдор.

Зери мағҳуми «таҳияи барномаи компьютерӣ» навиштани алгоритми (матни) он, яъне супориши мантиқии паиҳам бо дигаргунни он ба забони мошини МЭҲ, новобаста аз ҷо кардан ё накардан ҷунин барнома дар хотираи компьютер фахмида мешавад.

Агар барномаи таҳияшуда ба нобуд, муҳосира кардан, тағиир додан ва нусхабардорӣ кардани (ҷунин функцияро барномаҳои қонунӣ низ доранд) маълумот, ва ҳамҷунин бо мақсади ҳалалдор намудани кори шабакаҳои иттилоотӣ-телекоммуникатсионӣ бе ҳабардор намудани соҳиби маълумот ва ё дигар истифодабарандай поквиҷдон равона шуда бошад, ҳамҷун барномаи заرارрасон хисобида мешавад. Ҳамҷунин, агар барнома функцияи нест кардан, нобуд, муҳосира кардан, тағиир додан ва нусхабардорӣ карданро дошта бошад ва ин

амалхоро бе ичозат анчом диханд, ин барнома зааррасон хисобида мешавад.

Таҳти мафҳуми «беичозат нобуд, муҳосира кардан, тағиیر додан ва нусхабардорӣ кардан» ғайриқонунӣ иҷро намудани кирдкорҳои мазкур бе огоҳ ва ё гирифтани ичозати соҳибмӯлк (истифодабаранд) ва ё шахси босалоҳият фаҳмида мешавад.

Даровардани тағиирот дар барномаҳои мазкур, ин тағиир додани матни барнома бо роҳи хориҷ кардани порчаҳои он, иваз намудани онҳо, илова кардани матни барнома мебошад. Барои он, ки чунин амал ҳамчун ҳаракати ҷиноятӣ ҳисобида шавад, чунин тағиiri барнома бояд дар як компьютер, сервер ва ё маҳзани моншинӣ амалӣ карда шавад.

Дидаю дониста истифода бурдани барномаҳои маҳсуси вирусдор ҳаракатҳои оид ба истифодаи чунин барномаҳоро дар гардиш (интиқоли он тарики шабакаи маҳалӣ ва ё дигар, шабакаи Интернет ва ғ.) ва ё истифодаи мустақилонаи барномаҳои мазкур нисбати иттилоотҳои компьютерии гайр фаҳмида мешавад. Агар, чунин барномаҳо барои талаботи шахсӣ истифода шаванд, пас чунин ҳаракатҳо ҷавобгарии ҷиноятиро дар бар намегиранд.

Паҳн кардани маҳзанҳои дорои барномаҳои маҳсуси вирусдор ҳамчун ирсол, фурӯш ва дигар ҳаракатҳо бо паҳн намудани интиқолдихандаҳо (корти хотираҳо, дискҳои саҳт ва ғ.) ба шахсони сеюм фаҳмида мешавад. Паҳнкунӣ, ҳам ба ивази маблағ, ҳам ройгон, маваққатӣ ва ё доимӣ ва ғ. шуда метавонад.

Таркиби ҷинояти мазкур расмӣ мебошад.

Тарафи субъективии ин ҷиноят дар шакли қасди бевосита баромад мекунад. Мақсади маҳсус, ин бе ичозат нобуд ё муҳосира кардан ё тағиир додан ё нусхабардории иттилоотро анҷом додан, ки он дар системаи компьютерӣ, шабака ва ё мошинаҳои маҳзани мавҷуд мебошанд ва танҳо ба ҳаракатҳои ба монанди таҳияи барномаҳои компьютерӣ ва ё даровардани тағиирот дар барномаҳои ҷойдошта робита дорад.

Мақсади ҳаракатҳои дигари тарафи объективии ҷиноят: таҳияи барномаҳои маҳсуси вирусдор, дидаю дониста истифода бурдани он ва ё паҳн намудани маҳзанҳои бо чунин барномаҳо ба бандубости ҷиноят таъсир намерасонад.

Субъекти ин ҷиноят шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Агар, ҳаракатҳои дар диспозитсияи моддаи мазкур пешбинин шуда шарти содир намудани ҷинояти дигар бошад, ин кирдор ҳамчунин маҷмӯи ҷиноятҳо бандубаст карда мешавад.

Бояд қайд намуд, ки дидою доиста истифода намудани барномаҳои зараррасон дар ҳолате, ки онҳо барои зарар расонидан ба дигар компьютерҳо ва ҳамчунин дар ҳолати истифодай он барои хифзи таъминоти барномавӣ, маҳзани маълумот ва дигар иттилооти шахсӣ аз нусхабардории бе иҷозат ҳамчун чиноят эътироф карда мешавад<sup>99</sup>.

Ҳамчунин, шахс барои ҳамаи оқибатҳои вазнине, ки аз беэҳтиётӣ ба вучуд меоянд, ҷавобгӯ мебошад.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 303 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна.

### **Вайрон кардани қоидаҳои истифодаи система ё шабакаи компьютерӣ**

Вайрон кардани қоидаҳои истифодаи система ё шабакаи компьютерӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 304 КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 3 қисм иборат мебошад: вайрон кардани қоидаҳои истифодаи системаи ё шабакаи компьютерӣ аз ҷониби шаҳсе, ки ба ин система ё шабака ҳуқуки даромаданро дорад, агар ин амал аз беэҳтиётӣ боиси нобуд ё муҳосира шудан ё тағйир ёфтани иттилооти компьютерӣ, вайрон шудани кори таҷхизоти компьютерӣ ё расонидани дигар зарари ҷиддӣ гашта бошад.

Дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 304 КҶ ҶТ чунин ҳолатҳои вазнинкундандаи ин чиноят муқаррар гардидаанд:

- қисми 2: ҳамин кирдор, агар ҳангоми истифодаи система ё шабакаи компьютерӣ, ки иттилооти ниҳоят арзишнок дорад, содир шуда бошад,

- қисми 3: кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, агар аз беэҳтиётӣ боиси оқибатҳои вазнин гардида бошанд.

Мубрамии криминализатсия шудани чунин кирдор дар он аст, ки вайрон намудани қоидаҳои истифодабарии системаи компьютерӣ ва ё шабака метавонад ба оқибатҳои ҷиддӣ оварда расонад, чунки бештари фаъолияти ҷамъият бо системаҳои компьютерӣ алоқаманд мебошад.

Объекти чинояти мазкур амнияти истифодаи воситаҳои зеҳнӣ ва моддии системаи компьютерӣ мебошад.

Ба ҳайси предмети чинояти мазкур иттилоот ва таҷхизоти компьютерӣ баромад менамояд.

Тарафи объективии ин чиноят дар ҳаракат ва ё беҳаракатии зерин ифода мегардад:

<sup>99</sup> Лосев В. Уголовно-правовой анализ преступлений против информационной безопасности // Судовы веснік. 2003. № 4. С. 21.

1) вайрон кардани қоидаҳои истифодаи системаи ё шабакаи компьютерӣ, агар ин аз беэҳтиёти ба нобуд кардан, ё муҳосира шудан ё тағиир ёфтани иттилооти компьютерӣ оварда расонида бошад. Мисол, шахс сарфаҳм нарафта, диски саҳтро (жесткий диск) тоза (формат) мекунад, ки дар он маълумоти зарурии соҳибмулк (чабрдида) чой дорад ва ё ба шабакаи компьютерии интиқол-диҳандай мөшиниро (корти хотира) бе тафтиши он оид ба чой доштани вирус наасб мекунад, ки дар натиҷа, он ба оқибатҳои зикршуда оварда мерасонад. Вале, агар чунин ҳаракатҳо ҳамчун воситаи содир намудани дигар чиноят шуда бошад, ин кирдор тибки меъёри мувофиқи Қисми маҳсуси КЧ бандубаст карда мешавад.

2) вайрон кардани қоидаҳои истифодаи системаи ё шабакаи компьютерӣ, агар ин аз беэҳтиёти ба вайрон шудани кори таҷхизоти компьютерӣ оварда бошад. Мисол, шахс барномаҳои муҳимми системаи оператсиониро нобуд мекунад;

3) вайрон кардани қоидаҳои истифодаи системаи ё шабакаи компьютерӣ, агар он аз беэҳтиёти боиси расонидани зарари ҷиддӣ гашта бошад. Мисол, шахс дар қабати системаи компьютерӣ гарм-кунакро мемонад, ки дар натиҷа қисми система аз гармӣ об мешавад.

Зери мағҳуми «вайрон кардани қоидаҳои истифодаи системаи ё шабакаи компьютерӣ» чунин қоидаҳое, ки дар санадҳои меъёри - техникӣ, дар шинонномаи сифат, тавсифи техникӣ ва дастурамал оид ба истифодабарӣ чой доранд ва ба истифодабаранда ҳангоми дастрас намудани воситаҳои моддии техникии компьютерӣ (МЭҲ ва дастгоҳҳои музофотӣ) супорида мешавад, ки дар дастурамалҳои оид ба истифодаи барномаҳои компьютерӣ дарҷ шудааст, фаҳмида мешавад.

Вайрон кардани қоидаҳои мазкурро метавон ба ду гурӯҳ тақсим кард: вοкей ва зеҳнӣ. Ба амалҳои вοкей наасби нодурусти дастгоҳҳо, вайрон намудани речай ҳарорат дар бино, наасби нодурусти МЭҲ ба сарчашмаи қувваи барқ, саривакӯт нарасонидани хизмати техникӣ, истифодаи воситаҳои муҳофизатии гайри-сертификат ва дастгоҳ ва қисмҳои худсоз даҳл доранд. Ҳаракатҳо оид ба муносибати нодуруст бо барномаи компьютерӣ, ворид кардани маълумот, ки коркарди онҳо барои воситаҳои системаи компьютерӣ ва ё шабака бисёр вазнин мебошад<sup>100</sup>.

Бояд ба назар гирифт, ки тибқи моддаи мазкур на ба ҳама қоидавайрониҳои кор бо МЭҲ ҷазо дода мешаванд, балки танҳо қо-

<sup>100</sup> Комментарий у Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. доктора юридических наук, Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева и доктора юридических наук, профессора Ю.И. Скуратова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство НОРМА, 2002. С. 739.

идаҳои истифодаи техникии он. Барои ҳамин, вайрон кардани шакли ташкилии кор бо МЭҲ ва тартиби ҳукуқии он таркиби чинояти баррасишавандаро ташкил намекунад<sup>101</sup>.

Таркиби ин чиноят моддӣ буда, чиноят аз лаҳзае, ки оқибатҳои дар диспозитсияи модда зикршуда ба вучуд меоянд, хотимаёфта эътироф мешавад.

Субъекти ин чиноят маҳсус мебошад, яъне шахсе, ки қонунан ба системаи ё шабакаи компьютерӣ ҳуқӯқ дорад. Мағҳуми шахсе, ки ба системаи ё шабакаи компьютерӣ ҳукуки дастрасӣ дорад, дар моддаи 298 КҶ оварда шудааст.

Тарафи субъективии ин чиноят аз гуноҳ дар шакли беҳтиёти содир мегардад. Агар оқибатҳои дар боло зикршуда аз ҷониби гунаҳгор барқасдона содир шуда бошад, пас дар ин ҳолат ҳаракат аз рӯйи моддаҳои 299 ва ё 300 КҶ ҶТ бандубаст карда мешавад.

Бояд қайд кард, ки агар шахсе, ки оид ба қоидаҳои истифодабарии системай компьютерӣ ва ё шабака маълумот надорад, вай ба ҷавобгарии чиноятӣ қашида намешавад, чунки чунин қоидаҳо аз ҷониби қонун муайян намешаванд.

Фарқияти ин чиноят аз ҷониби моддаи 298 КҶ ҶТ дар он аст, ки дар ин ҳолат шахсе, ки қоидаи истифодабарии системай компьютерӣ ва ё шабакаро вайрон кардааст, ҳукуки қонунӣ барои истифодай маълумотро доро мебошад.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 304 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст: қисмҳои 1 ва 2 начандон вазнин; қисми 3 миёна.

---

<sup>101</sup> Комиссаров В.С. Преступления в сфере компьютерной информации: понятие и ответственность // Юридический мир. 1998. № 2. С. 9-19.

## **БОБИ XXXVIII ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ АСОСҲОИ СОХТИ КОНСТИТУТСИОНӢ ВА АМНИЯТИ ДАВЛАТ**

- § 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлат**
- § 2. Чиноятҳо ба муқобили амнияти истиқлолият тамомияти арзӣ ва даҳлнапазирӣ давлат**
- § 3. Чиноятҳои хусусияти экстремистидошта**
- § 4. Чиноятҳо ба муқобили амнияти иқтисодии давлат ва иқтидори мудофиавии он**
- § 5. Чиноятҳо ба муқобили амнияти иттилоотии давлат**

### **§ 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлат**

Инкишоф ва мукаммалнамоии низоми ҳуқуқӣ ва қонунгӯзорӣ доимо сабаби зарурати ҳалли муҳолифати асосӣ байнӣ инкишофи протsesҳои объективии нави ҷамъият ва давлат ва шакли кухнашудаи ҳуқуқии инъикоси онҳо мегардад. Чиноятҳо ба муқобили асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлатро, ки то соли 1998 ҳамчун «чиноятҳои давлатӣ» ном мебурданд, таърихи кӯҳан дошта, аз замони пайдоиши аввалин давлатҳои тоҷикон ташаккул ва давра ба давра то замони имрӯз инкишоф ёфтаанд.

Ҳифзи асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлат яке аз вазифаҳои асосии қонуни чиноятӣ ва ҳуқуқи чиноятӣ дониста шудааст. КҶ ҶТ дар боби 29 ҷавобгарии чиноятиро барои чиноятҳо ба муқобили асосҳои сохтори конститутсионӣ ва амнияти давлат пешбинӣ намудааст.

Дар зери мағҳуми чиноятҳо ба муқобили асосҳои сохтори конститутсионӣ ва амнияти давлат кирдорӣ (ҳаракат ё бехаракатӣ) ба ҷамъият ҳавфноки бо қонуни чиноятӣ пешбинишудае дониста мешавад, ки қасдан ё аз беҳтиёти содир шуда, ба асосҳои сохтори конститутсионӣ ва амнияти давлат, ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои мөъёрии ҳуқуқӣ мустаҳкам ва кафолат додашуда таҷовуз меоварад.

Ин гурӯҳи чиноятҳо ба асосҳои соҳти конститутсионӣ ва амнияти давлат таҷовуз мекунанд, ки дар як вакт онҳо ба сифати объекти намудии (вобаста ба номи боби КҶ) ин гурӯҳи чиноятҳо баромад мекунанд.

Дар адабиёти илмӣ-хуқуқӣ вобаста ба мағҳуми асосҳои соҳти конститутсионӣ ягонафирӯзӣ вуҷуд надорад. Асосҳои соҳти конститутсионӣ ҳамчун падидай нав бо ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ва қабули Конститутсиия Ҷумҳурии Тоҷикистон алоқаманд буда, он узвҳои муҳимтарини соҳти ҷамъият, шакли давлат, алоқамандии манфиатҳои кули байни инсон ва шаҳрванд ва ҷамъияту давлатро дар сатҳи олии хуқуқӣ муқаррар ва танзим менамояд.

Асосҳои соҳти конститутсионӣ ҳамчун институти хуқуқӣ дар боби якуми Конститутсиия Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос гардида, фарогиранда чунин арзишҳою муносибатҳо мебошад: шакл ва моҳияти давлат; рамзҳои давлатӣ; арзиши олий эътироф шудани хуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва даҳлопазирии хуқуқҳои фитрии он; соҳибихтиёрии ҳалқ ва шаклҳои он; тақсимнашаванда ва даҳлопазир будани марзи давлатӣ, соҳибихтиёрий, истиқлолият ва тамомияти арзии Тоҷикистон; дар асоси равияҳои гуногуни сиёсиву мағқуравӣ инкишоф ёфтани ҳаёти ҷамъиятӣ; дар таҷзияи он амалӣ гаштани ҳокимиияти давлатӣ; эътибории олии хуқуқӣ ва мустақиман амал намудани Конститутсиия Тоҷикистон; Қисми таркибии низоми хуқуқии ҷумҳуриро ташкил кардани санадҳои хуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст; сиёсати сулҳчӯёнаи ҳориҷии Тоҷикистон; асоси иқтисодиёти Тоҷикистонро ташкил кардани гуногуншаклии моликият, баробархуқуқӣ ва ҳифзи хуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият дар шакл ва мазмуни олии хуқуқӣ муқаррар шудаанд. Бояд қайд намуд, ки ҳамаи ин муносибатҳо ва арзишҳо бевосита таҳти ҳимояи боби 29 КҶ ҔТ қарор дода нашудаанд. Баъзеи ин муносибатҳо ва арзишҳо тавассути бобҳои 16, 19, 26, 27, 31 ва 34 КҶ ҔТ ҳифз карда шудаанд.

Вобаста ба боби 29 КҶ ҔТ ба таркиби асосҳои соҳти конститутсионӣ ҳамчун объекти намудӣ истиқлолияти давлатӣ, соҳти конститутсионии давлат, даҳлопазирии арзӣ, ҳокимиияти давлатӣ, тамомияти арзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, баробархуқуқии инсон ва шаҳрванд, фаъолияти давлатӣ ё дигар фаъолияти сиёсӣ доҳил мешаванд, ки КҶ ҔТ онҳоро дар моддаҳои 305-313 аз таҷовузи чинояткорона ҳифз намудааст.

Категорияи амнияти давлат дар баробари асосҳои соҳти конститутсионӣ ҳамчун объекти намудии ин чиноятҳо баромад

менамояд. Зери мағхуми амнияти давлат одатан ҳолати муҳофи-затии манфиатҳои ҳаётан муҳимми кишвар аз таҳдидҳои вокеъ ва эҳтимолии доҳиливу берунӣ фаҳмида мешавад. Амнияти давлат бо манфиатҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд; нигоҳдории ризоияти чомеа ва устувории сиёсӣ дар мамлакат; рушду устувории иқтисодиёти кишвар; тағйирназарии соҳти конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла истиқлолияти давлатӣ, шакли идораи ҷумҳурӣ, тамомияти арзӣ, даҳлназарии сарҳади давлатӣ ва ҷудонашаванд ба будани ҳудуди он; фаъолияти устувори ниҳодҳои давлатдорӣ, таҳқим ва самаранокии фаъолияти онҳо; таъмини муҷаҳҳазгардонӣ ва омодагии ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳ, дигар қӯшунҳо ва воҳидҳои ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон; таҳқими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар асоси ҳамшарӣ алоқаманд мебошад.

Тарафи объективии ҷиноятҳо ба муқобили асосҳои соҳти конститутсионӣ ва амнияти давлат аз ҳаракат иборат буда, танҳо моддаи 312 аз беҳаркатӣ содир шуда метавонад.

Аз рӯйи соҳти (конструксия) ҳуд бештарни таркибҳои ҷиноятҳо ба муқобили асосҳои соҳтори конститутсионӣ ва амнияти давлат расмӣ мебошанд. Танҳо таркиби қисми 2 моддаи 311 ва моддаи 312 моддӣ буда, онҳо бавуҷуд омадани оқибатро дар намуди “оқибатҳои вазнин” пешбинӣ намудаанд.

Вазъияти содир кардани ҷиноят дар таркиби баъзе ҷиноятҳо бевосита нишон дода шудааст, ба монанди вазъияти ҷангӣ ва замони ҷанг (қисми 2 моддаи 305, қисми 2 моддаи 306).

Тарафи субъективии ҷиноятҳо ба муқобили асосҳои соҳти конститутсионӣ ва амнияти давлат бештар дар қасди бевосита ифода мегарданд. Танҳо таркиби моддаи 312 аз беҳтиёти содир шудани ҷиноятро мукаррар намудааст.

Барои як қатор таркибҳо мақсад ва ангеза ҳатмӣ мебошад.

Мақсади ҷиноят – ин тасаввурот оид ба натиҷаҳои ҷиноят мебошад, ки субъект барои ноил шудан ба он қӯшиш менамояд<sup>1</sup>. Масалан, мақсади таркиби қисми 1 моддаи 306 КҔ ҶТ бо зӯроварӣ тағйир додани соҳти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ё бо зӯроварӣ тағйир додани тамомияти арзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақсади таҳрибкорӣ (моддаи 309) ноустувор соҳтани амнияти иқтисодӣ ва иқтидори мудофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Мақсадҳои мазкур дар мод-

<sup>1</sup> Шарипов Т.Ш., Азимов Н.Б., Камолов З.А., Насридинов М.Н. Ҳуқуқи ҷиноятӣ. Қисми умумӣ. Душанбе, 2010. С. 118.

даҳои даҳлдор мушаҳхасан нишон дода шуда, ба сифати аломати ҳатмии таркиби чиноят баромад менамоянд.

Ангеза дар моддаҳои зерин ҳамчун аломати ҳатмӣ омадааст: қисми 3 моддаи 307 бо нияти душманона, қисми 1 моддаи 307<sup>2</sup> нигоҳи бадбинӣ ё кинаю адовати идеологӣ, сиёсӣ, најодӣ, миллӣ, маҳалгарӣ, ё динӣ, ҳамчунин аз нигоҳи бадбинӣ ё кинаю адоват нисбати кадом як гурӯҳи иҷтимоӣ, моддаи 310 интиқом барои фаъолияти давлатӣ ва сиёсӣ.

Субъекти чиноятҳо ба муқобили асосҳои соҳти конституционӣ ва амнияти давлат шахси ҷисмонии муқаллафи ба синни 16 расида мебошад. Аксарияти ин чиноятҳо субъекти маҳсусро пешбинӣ намудаанд. Масалан, хизматчиҳои ҳарбӣ (моддаи м. 305, 306), бо истифода аз мақоми хизматӣ (моддаи м. 305, 306, 307, 307<sup>2</sup>, 307<sup>4</sup>), шаҳрванди ҶТ (моддаи 305), шаҳрванди ҳориҷӣ ё шахси бешаҳрвандӣ (моддаи 308), шаҳсе, ки сирри давлатӣ ба ӯ бовар карда шудааст ё вобаста ба хизмат ё кор ба ӯ маълум аст (моддаи 311).

Тавре қайд гардид, чиноятҳо ба муқобили асосҳои соҳти конституционӣ ва амнияти давлат дар боби 29 КҔ ҔТ пешбинӣ шуда аз моддаҳои 305 то 313-ро дар бар мегиранд. Назарияи ҳукуқи чиноятӣ ҳамаи ин чиноятҳоро шартан ба ҷунин гурӯҳ тақсим намудааст, ки дар асоси он таҳлили минбаъдаи таркиби чиноятҳои алоҳида анҷом дода мешавад:

Вобаста аз мазмуни объекти бевоситаи ин гурӯҳи чиноятҳо, ҳамаи чиноятҳои боби 29 КҔ ҔТ ҷунин тасниф намудан мумкин аст:

а) чиноятҳо ба муқобили амнияти истиқлолият тамомияти арзӣ ва даҳлнозазии давлат, ба монандӣ: хиёнат ба давлат (моддаи 305), бо зӯроварӣ ғасб намудани ҳокимиёт ё бо зӯроварӣ нигоҳ доштани ҳокимиёт (моддаи 306), даъвати оммавӣ барои бо роҳи зӯроварӣ тағиیر додани соҳти конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон (моддаи 307), ҷоссӯй (308), таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (моддаи 310), исёни мусаллаҳона (моддаи 313);

б) чиноятҳои ҳусусияти экстремистидошта, ба монандӣ: даъвати оммавӣ барои амалӣ намудани фаъолияти экстремистӣ (ифротгарӣ) ва сафедкунии оммавии экстремизм (моддаи 307<sup>1</sup>, ташкили иттиҳоди экстремистӣ (ифротгарӣ) (моддаи 307<sup>2</sup>), ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ (ифротгарӣ) (моддаи 307<sup>3</sup>), ташкили таълим ё гурӯҳи таълимии ҳусусияти динии экстремистидошта (моддаи 307<sup>4</sup>);

в) чиноятҳо ба муқобили асосҳои амнияти иқтисодии давлат ва иқтидори мудофиавии он (моддаи 309 таҳрибкорӣ);

г) чиноятхо ба муқобили амнияти иттилоотии давлат, ба монандӣ: ифшои сирри давлатӣ (моддаи 311), гум кардани асно-ди дорои сирри давлатӣ (моддаи 312).

Таснифи мазкур хусусияти ҳам доктриниалий ва ҳам амалиро дорад, зеро таснифи чиноят аз рӯи объекти он имконният медиҳад, ки табиати сиёсӣ-иҷтимоии кирдор, инчунин хусусият ва дараҷаи ба ҷамъият ҳавнокии онро муайян намуд.

2. Вобаста ба таснифи категорияи «амният» ба амнияти дохилӣ ва берунӣ ҷунун таснифи чиноятхо ба асосҳои соҳтори конституционӣ ва амнияти давлатро додан мумкин аст:

а) чиноятхое, ки ба амнияти дохилии давлат таҷовуз мекунанд, ба ин гурӯҳ дохил мешаванд: моддаҳои 306, 307, 307<sup>1</sup>, 307<sup>2</sup>, 307<sup>3</sup>, 307<sup>4</sup>, 309, 310, 311, 312, 313;

б) чиноятхое, ки ба амнияти берунаи давлат таҷовуз мекунанд, ба ин гурӯҳ дохил мешаванд: моддаи 305 ва моддаи 308.

Таснифи мазкур бешубҳа метавонад ба бандубости чиноят дар амалия таъсир расонад ва ҳамчун воситаи тафриқагузории ҷавобарии чиноятӣ дар сатҳи қонунгузорӣ ва фардикуонии ҷазо дар сатҳи амалӣ истифода гардад.

## **§ 2. Чиноятхо ба муқобили амнияти истиқлолият, тамомияти арзӣ ва даҳлопазирии давлат**

### **Хиёнат ба давлат**

Хиёнат ба давлат ҳамчун чиноят дар моддаи 305 КҶ ҶТ мукаррар шуда, ин модда аз 2 қисм ва эзоҳ иборат аст.

Зери мағҳуми хиёнат ба давлат, ҷоссӣ, додани сирри давлатӣ, ё расонидани дигар хел ёрӣ ба давлати ҳориҷӣ, ташкилоти ҳориҷӣ ё ба намояндагони онҳо дар фаъолияти душманонаашон ба зарари истиқлолият, даҳлопазирии арзӣ, иқтидори мудофиавӣ ва ё амнияти берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷониби шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон содир шудааст, фаҳмида мешавад.

Объекти чиноятро гурӯхи муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи ҳифзи истиқлолияти давлатӣ, даҳлопазирии арзӣ, иқтидори мудофиавӣ ё амнияти берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Диспозитсияи чинояти мазкур хусусияти бланкетӣ-ҳаволакунанда дошта, барои муайян намудани мазмуни баъзе категорияҳо ба КҶ ҶТ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муроҷиат намудан зарур аст.

Ҳифзи истиқлолияти давлатӣ вазифаи аваллии дараҷаи ҳам давлат ва ҳам шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Истиқолияти давлатӣ категорияи сиёсӣ-хуқуқӣ буда, мафхуми он дар сатҳи қонунгузорӣ дода нашудааст. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии худ баҳшида ба 10-солагии Истиқолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқолиятро чунин шарҳ дода буданд: “Истиқолият волотарин ва пурарзиштарин дастоварди давлату давлатдории тоҷикон дар асри бистум аст, ки нахуст дар заминаи давлатҳои навтаъсиси Иттиҳоди Шӯравӣ арзи ҳастӣ намуда, бо вучуди баъзе беадолатҳои марзиу ҷуғрофӣ, ҳамчун шакли давлатдории мутамаддину пешрафта ташаккул ёфт, сабзид ва ба камол расид. Истиқолият шиносномаи ҳастии давлати комилхуқӯқ ва соҳибхтиёри тоҷикон дар ҷомеаи ҷаҳонист, ки низоми давлатдорӣ, сиёсати доҳилию ҳориҷӣ, сиёсати иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии ҳешро мустақилона пеш мебарад. Истиқолият рамзи соҳибдавлатӣ ва ватандории миллати сарбаланду мутамаддини тоҷик аст, ки номаи тақдирашро бо дасти ҳеш навишта, роҳу равиши ҳоса ва мақому мавқеи муносибера дар ҷомеаи ҷаҳонӣ пайдо карда, набзи давлату миллати моро бо набзи сайёра ҳамсадо месозад”.

Истилоҳи иқтиқолият аввалин маротиба баъд аз ба даст овардани иқтисолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар “Эъломияи истиқолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон” истифода бурда шуд. Мувофиқи банди 1 Эъломияи мазкур истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ягонагӣ ва ҳукмравоии ҳокимияти давлатӣ дар тамоми ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳибхтиёри он дар муносибатҳои ҳориҷӣ ифода мейёбад.

Вобаста ба моддаи 305 КҔ ҔТ истилоҳи “истиқолият” дарбаргирандаи ҳамаи он институтҳое, ки ба соҳтори асосҳои соҳтори конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон доҳил мебошанд, ба монанди шакл ва моҳияти давлат; рамзҳои давлатӣ; арзиши олий эътироф шудани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва даҳлнопазирӣ ҳуқуқҳои фитрии он; соҳибхтиёри ҳалқ ва шаклҳои он; тақсимнашаванда ва даҳлнопазир будани марзи давлатӣ, соҳибхтиёри, истиқолият ва тамомияти арзии Тоҷикистон; дар асоси равияҳои гуногуни сиёсиву мафкуравӣ инкишоф ёфтани ҳаёти ҷамъиятӣ; дар таҷзияи он амалӣ гаштани ҳокимияти давлатӣ; эътибории олии ҳуқуқӣ ва мустақиман амал намудани Конституцияи Тоҷикистон; Қисми таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳуриро ташкил кардани санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст; сиёсати сулҳчӯёнаи ҳориҷии Тоҷикистон; асоси иқтисодиёти Тоҷикистонро ташкил кардани гуногуншаклии моликият, ба-

робархуқүй ва хифзи хуқукии ҳамаи шаклҳои моликият дар шакл ва мазмуни олии хуқуқӣ, мебошад.

Муносибатҳои ҷамъиятие, ки бо дахлнапазирӣ арзӣ алоқаманданд ва таҳти хифзи моддаи 305 КҶ ҶТ қарор гирифтаанд, метавонанд ҳангоми ҷосусӣ, додани сирри давлатӣ, ё расонидани дигар хел ёрӣ ба давлати ҳориҷӣ, ташкилоти ҳориҷӣ ё ба намояндагони онҳо мавриди таҷовуз қарор гиранд. Даҳлнапазирӣ арзӣ маънои даҳлнапазирӣ ҳудуди Тоҷикистон ва яклухтии ҷамъиятро (ягонагии ҳалқ) дар назар дорад. Мувофиқи моддаи 7 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳудуди Тоҷикистон тақсимнашаванда ва даҳлнапазир мебошад.

Аз нигоҳи хуқуқи чиноятӣ Б.М. Клименко зери мағҳуми тамомияти арзӣ маъни маҷбурии ба қисмҳо ҷудокунии ҳудуди ягон давлат ё ғасб ва истилой (гирифтани) қисми ҳудуди давлат мефаҳмад<sup>1</sup>.

Д.А. Ковачев қайд менамояд, ки тамомияти арзӣ ин пойдорӣ (мустахкамӣ) ҳудуди давлат ва яклухтии (ягонагии) ҷамъият, ки дар ин ҳудуд истиқомат мекунанд, мебошад<sup>2</sup>.

Ҳамин тавр, даҳлнапазирӣ ҳудуди давлат яке аз унсурҳои асосии амнияти давлат буда, хифз ва таъмини онҳо яке аз вазифаҳои муҳимтарини давлат мебошад. Даҳлнапазирӣ арзии давлат дар ягонагӣ, вайроннашавандагӣ, тақсимнашавандагӣ, пойдорӣ ва мӯътадилии ҳудуд, ки истиқолияти давлат ба он пахи мегардад ва ягонагии ҳалқи он, ифода мегардад. Унсурҳои зикршуда ҳусусиятҳои сифатии давлат мебошанд.

Иқтидори мудофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун яке аз объектҳое, ки таҳти хифзи моддаи 305 КҶ ҶТ мебошад, мағҳуми баҳододашаванда мебошад. Мағҳуми иқтидори мудофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз мағҳуми мудофиа вобастагӣ дошта, он ҳамчун системаи тадбирҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳарбӣ, хуқуқӣ, экологӣ ва ғайра мебошад, ки таъмини мустақилият, якпорчагӣ ва даҳлнапазирӣ ҳудуди ҷумҳурӣ, ҳимояи манфиатҳои давлат ва ҳаёти осоиштаи аҳолӣ аз он вобаста аст.

Мағҳуми амнияти берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи таркибии муносибатҳои ҷамъиятие, ки КҶ ҶТ дар моддаи 305 онро ҳифз менамояд, дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи амният” аз 28 июни соли 2011 таҳти №721 дода шудааст. Мувофиқи он, амнияти берунӣ ин ҳолати муҳофизатии манфиатҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз таҳдидҳое, ки аз ҷони-

<sup>1</sup> Клименко Б.М. Государственная территория. М.: Международные отношения, 1974. С. 38.

<sup>2</sup> Ковачев Д.А. Федерация в зарубежных странах: актуальный опыт / Договорные принципы и формы федеративных отношений. М., 1999. С. 141.

би давлатҳо, ташкилотҳо ва шаҳрвандони хориҷӣ бармеоянд, мебошад. Ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шудани шаҳрвандони хориҷӣ ва шаҳсони бешаҳрванд, ки муқобили давлат фаъолияти ҳаробкорона бурда, зидди соҳибхтиёй, тамомияти арзии мамлакат, ягонагии ҳалқи он, ризоияти чомеа ва суботи сиёсӣ дар мамлакат ошкоро баромад мекунанд, роҳ дода намешавад. Шаҳрвандони хориҷӣ ва шаҳсони бешаҳрванд, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳузур дошта, ба ҷунин баромадҳои ошкоро роҳ медиҳанд, аз ҳудуди мамлакат бароварда шуда, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ тибқи КҔ ҔТ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии ӯзбекистонӣ Тоҷикистон кашида мешаванд.

Предмети ҷиноятро сирри давлатӣ ташкил медиҳад. Мифхуми сирри давлатӣ дар Қонуни ҔТ “Дар бораи сирри давлатӣ” аз 26 июли соли 2014 таҳти №1095 мукаррар шудааст. Мувофиқи он сирри давлатӣ ин маълумоти аз тарафи давлат ҳифзшаванда, ки пахн намудани онҳо аз ҷониби давлат бо мақсади амалигардонии фаъолияти самараноки ҳарбӣ, иқтисодӣ, илмӣ-техникӣ, иқтисодии хориҷӣ, сиёсии хориҷӣ, разведкавӣ, зидди-разведкавӣ, оперативӣ-чустуҷӯй ва дигар фаъолияти ба меъёрҳои умуми ӯзбекистонӣ шуда, ифшо ё гум карданӣ онҳо ба амнияти миллӣ ва иқтидори мудофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон зарар мерасонад ё расонида метавонад, мебошад.

Сирри давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳомилҳои маълумоти дорои сирри давлатӣ моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд.

Мансуб донистани маълумот ба сирри давлатӣ аз ҷониби роҳбарони мақомоти давлатӣ мутобики Номгӯйи шаҳсони мансабдори мақомоти давлатӣ, ки ваколати ба сирри давлатӣ мансуб донистани маълумотро доранд, амалӣ мегардад. Мансуб донистани маълумот ба сирри давлатӣ мувофиқи мансубияти соҳавӣ, идоравӣ ё барномавию мақсаднокии онҳо амалӣ карда мешавад. Мақомоти давлатӣ, ки ба роҳбарони онҳо ваколати ба сирри давлатӣ мансуб донистани маълумот дода шудааст, дар асоси Қонуни соҳавӣ бо тартиби муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон номгӯйи соҳавии маълумотро, ки бояд маҳфигардонӣ шаванд, таҳия менамоянд. Ба ин номгӯй маълумоте, ки мақомоти зикршуда ваколати ихтиёрдории онҳоро доранд, доҳил ҳардат шуда, дараҷаи маҳфияти онҳо мукаррар мегардад. Дар доираи барномаҳои мақсаднок оид ба коркард ва азnavkunии намунаҳои аслиҳа ва техникаи ҳарбӣ, корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва таҷрибай-конструкторӣ бо қарори фармоишгарони намунаҳо ва корҳои зикргардида метавонанд номгӯйи

алохидай маълумот, ки бояд махфигардонӣ шаванд, таҳия карда шаванд. Ин номгӯйро роҳбарони мақомоти даҳлдори давлатӣ тасдиқ менамоянд. Мақсаднокии махфигардонии чунин номгӯй аз рӯйи мӯҳтавои онҳо бояд муайян карда шавад.

Ҳамаи маълумоте, ки ба сирри давлатӣ доҳиланд ба соҳаҳои зерин мансубанд:

- а) дар соҳаи ҳарбӣ;
- б) дар соҳаи вазъияти фавқулода ва мудофиаи гражданӣ;
- в) дар соҳаи омодагӣ ба сафарбарӣ ва сафарбарӣ;
- г) дар соҳаи иқтисод, молия, саноат, илм ва техника;
- д) дар соҳаи сиёсии хориҷӣ ва иқтисодии хориҷӣ;
- е) дар соҳаи фаъолияти разведкавӣ, зиддиразведкавӣ; оперативӣ-ҷустуҷӯй ва дигар фаъолият, ки ба сирри давлатӣ мансубанд.

Вобаста ба соҳаҳои зикршуда танҳо он маълумот сирри давлатӣ эътироф мешаванд, ки номгӯйи онҳо дар моддаҳои 13-18 Конуни ҶТ “Дар бораи сирри давлатӣ” нишон дода шудаанд.

Тарафи объективии ҷиноят дар кирдорҳои зерин ифода мегардад:

- а) ҷосусӣ;
- б) додани сирри давлатӣ ба давлати хориҷӣ, ташкилоти хориҷӣ ё ба намояндагони онҳо;
- в) расонидани дигар хел ёрӣ ба давлати хориҷӣ, ташкилоти хориҷӣ ё ба намояндагони онҳо.

Мағҳуми ҷосусӣ дар моддаи 308 ҟТ дода шудааст, ки мувофиқи он супоридани маълумоти дорои сирри давлатӣ ба давлати хориҷӣ, ташкилотҳои хориҷӣ ё намояндагони онҳо, инчунин ҷамъоварӣ, тасарруф кардан ё нигаҳдоштани чунин маълумот бо мақсади супоридан ба онҳо ҳамчунин супоридан ё ҷамъоварии дигар маълумот мутобиқи супориши қашфи (разведкаи) хориҷӣ барои истифода бурдани онҳо ҳамчун ҷосусӣ эътироф карда мешавад.

Ҕосусӣ дар навбати худ аз ҳаракатҳои зерин иборат мебошад:

- а) супоридани маълумоти дорои сирри давлатӣ;
- б) ҷамъоварии маълумоти дорои сирри давлатӣ;
- в) тасарруфи кардан маълумоти дорои сирри давлатӣ;
- г) нигаҳдоштани маълумоти дорои сирри давлатӣ.

Мағҳуми истилоҳҳои “супоридан”, “ҷамъоварӣ”, “тасарруф кардан” ё “нигаҳдоштан” маълумоти дорои сирри давлатӣ дар таҳлили ҷинояти ҷосусӣ дода шудааст.

Расонидани дигар хел ёрӣ ба давлати хориҷӣ, ташкилоти хориҷӣ ё ба намояндагони онҳо дар фаъолияти душманонашон

дар намуди ёрй расонидан барои гузаронидани ҳамагуна фаъолияти душманона бар зидди Ҷумхурии Тоҷикистон зоҳир мегардад. Ба монанди, гайриқонунӣ додани рухсат ба маълумоти дорои сирри давлатӣ, расонидани ёрй ҷиҳати аз сарҳади Тоҷикистон гузаронидани хӯҷҷатҳои дорои сирри давлатӣ, даҳолат кардан ба таъмини муҷаҳҳазгардонӣ ва омодагии ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳ, дигар қӯшунҳо ва воҳидҳои ҳарбии Ҷумхурии Тоҷикистон ва монанди инҳо, агар дар заминаи ин ёри ба истиқлолият, даҳлнопазирии арзӣ, иқтидори мудофиавӣ ва ё амнияти берунии Ҷумхурии Тоҷикистон зарар расонида шуда бошад.

Ҳангоми хиёнат ба давлат кирдори ҷинояткорона бояд ба манфиати давлати ҳориҷӣ, ташкилоти ҳориҷӣ ё ба намояндагони онҳо, ки онҳо ҳамчун гирандаи маълумот ном бурда мешаванд, равона шуда бошад.

Давлати ҳориҷӣ ин ташкилоти сиёсӣ-хуқуқии ҷамъияти мубайян мебошад, ки бо шакли даҳлдори идоракунии ба ҳуд хос амал мекунад.

Ташкилоти ҳориҷӣ шаҳси ҳуқуқие мебошад, ки дар ҳудуди давлати ҳориҷӣ ё аз ҷониби ташкилотҳои байналмилалӣ таъсис дода шудаанд. Яке аз намудҳои ташкилотҳои ҳириҷӣ ин ташкилотҳои байналмилалӣ мебошад. Ташкилотҳои байналмилалӣ – иттиҳодияҳои доимии ҳусусияти байніҳукуматӣ ва гайриҳукуматӣ дошта мебошанд, ки дар асоси созишномаи байналмилалӣ (оиннома, статут, ҳартия, санади таъсис) таъсис ёфтаанд. Мисоли ин ташкилотҳо шуда метавонанд: ташкилоти умумиҷаҳонии гумруқӣ, ташкилотҳои таъсисдодаи СММ, САҲА, Фонди Соғор, Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон, Freedom House ва монанди инҳо.

Чунин ташкилотҳоро, ки бо мақсади ҳифзи асосҳои соҳтори конститсионӣ, ахлоқ, ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии дигар шахсон ба истиқлолият, даҳлнопазирии арзӣ, иқтидори мудофиавӣ ва ё амнияти берунии Ҷумхурии Тоҷикистон, тартиботи ҷамъиятӣ ва саломатии аҳолӣ таҳдид ва зарар мерасонанд, ташкилотҳои номатлуб ном мебаранд. Дар бешатри давлатҳои тавассути қонунгузорӣ номгӯйи ин ташкилотҳо ва фондҳо муйян ва фаъолияташон манъ карда шудааст. Масалан, дар Федератсияи Россия тавассути қонуни алоҳида фаъолияти Фонди Чарлз Стюарт Мотта, Маркази демократии Шарқӣ-Аврупойӣ, Фонди «Таълимот барои демократия», Конгресси умумиҷаҳонии уқринҳо, Фонди Соғор ва ғайраҳо ҳамчун ташкилотҳои номатлуб манъ карда шудааст.

Дар ҳудуди Ҷумхурии Тоҷикистон фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳои динӣ, ташкилотҳои ғайритичоратии

давлатхой хорицй ва воҳидҳои дигари таркибии онҳо, ки ҳамчун фаъолияти экстремистӣ ҳисоб мёбад, мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилали манъаст. Манъи фаъолияти ташкилотҳои хорицй боис мегардад ба:

а) барҳам додани аккредитатсия ва бақайдгирии давлатӣ мувофиқи тартиби муқарраргардидаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

б) манъи истиқомати шаҳрвандони хорицй ва шахсони бешаҳрванд ба сифати намояндагон ва аъзоёни чунин ташкилотҳо дар худуди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

в) манъи ҳама гуна фаъолияти хоҷагидорӣ ва намудҳои дигари он дар худуди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

г) манъи чопи ҳама гуна мавод аз номи ташкилотҳои манъкардашуда ба воситаи ахбори омма;

д) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон манъи паҳн гаштани маводи ташкилотҳои манъкардашуда ва ҳамчунин дигар ҳуччатҳои иттилоотӣ, ки маводи ин ташкилотҳоро доранд;

е) манъи гузаронидани ҳама гуна намоишҳои оммавӣ ва ҷорабиниҳои кушода ва ҳамчунин иштирок дар намоишҳои оммавӣ ва ҷорабиниҳои кушода ба сифати намояндаи ташкилоти манъкардашуда (ё намояндаи расмии он);

ж) манъи созмон додани ташкилоти вориси ҳуқук дар ҳама гуна шаклҳои ҳуқуқии он ташкилот;

з) экстрадитсияи шаҳсоне, ки дар худуди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, ки аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқи дигар давлатҳо ба экстремизм гунаҳгор дониста шудаанд дар он ҳолате, ки агар ин мақомот далелҳои гунаҳгор будани он шаҳсонро пешниҳод кунад.

Баъди ба ҳукми қонун даромадани қарори суд оид ба манъи фаъолияти ташкилотҳои гайридавлатию гайритичоратии хорицӣ мақомоти давлатии ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон уҳдадор аст дар муҳлати даҳ рӯз намояндагии дипломатӣ ё консулгарии ҳамон давлати хорициро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба манъи фаъолияти ин ташкилот, сабабҳои манъ кардан ва ҳамчунин оид ба оқибатҳои он, ки бо манъи фаъолияти он ташкилотҳо алоқаманд аст, ҳабар дода мешавад.

Намояндагони давлати хорицӣ ё ташкилотҳои хорицӣ шаҳсоне мебошанд, ки бо супориши ин давлатҳо ё ташкилотҳо шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои хиёнат ба давлат ҷалб кардаанд.

Таркиби ҷиноят расмӣ буда он лаҳзаи ҷосусӣ, додани сирри давлатӣ, ё расонидани дигар хел ёрӣ ба давлати хорицӣ, ташки-

лоти хориҷӣ ё ба намояндагони онҳо, новобаста ба оқибати бавуҷудомада хотимаёфта дониста мешавад.

Тарафи субъективии чиноят дар қасди бевосита ифода мегардад, яъне гунахгор оқибати хатарнокии кирдорро медонад ва фарорасии онро меҳоҳад.

Субъекти моддаи 305 КҶ ҶТ маҳсус мебошад, яъне он танҳо шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон шуда метавонад. Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳсе мебошад, ки дар рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон буд ё мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шартномаҳои байналмилалии Тоҷикистон шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро соҳиб шуда бошад.

Шахсоне, ки дорои шаҳрвандии ҳам Тоҷикистон ва ҳам давлати дигарро доранд, яъне шахсони душаҳрванди низ субъекти чинояти мазкур шуда метавонанд.

Шахсони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванди барои чунин кирдор бо моддаи 308 КҶ ҶТ ба ҷавобгарии чиноятӣ кашида мешаванд.

Дар қисми 2 моддаи 305 КҶ ҶТ ҳолатҳои бандубастшаванди чиноят ва содир намудани он аз ҷониби субъекти маҳсус муқаррар шудааст. Ба монанди:

такроран содир намудани хиёнат ба давлат. Такроран содир намудани чиноят кирдоре эътироф мешавад, ки шаҳс дар вақти гуногун ду ё зиёда чинояти дар ҳамон як модда ё қисми моддаи дар КҶ ҶТ пешбинишударо содир намудааст.

аз ҷониби хизматчии ҳарбӣ содир шудани чиноят. Шаҳрванде, ки хизмати ҳарбиро адо карда истодааст, хизматчии ҳарбӣ мебошад. Ба ҷумлаи хизматчиёни ҳарбӣ инҳо мансубанд: афсарон, прaporшикҳо, курсантҳои муассисаҳои таълимии ҳарбии таҳсилоти қасбӣ, сержантҳо ва аскарон (минбаъд – хизматчиёни ҳарбӣ).

бо истифода аз мақоми хизматӣ содир шудани хиёнат ба давлат. Ин ҳолати бандубастшаванди чиноят маъни содир намудани хиёнат ба давлатро аз ҷониби шахсоне пешбинӣ намудааст, ки дар мансабҳои давлатӣ ё дигар мансабҳо кор мекунанд ва чинояти мазкуро содир мекунанд. Масалан, аз ҷониби шахсоне, ки номгӯйи онҳо дар моддаи 38 Қонуни ҶТ «Дар бораи сирри давлатӣ» пешбинӣ шудаанд, содир намудани хиёнат ба давлат.

дар вазъияти ҷангӣ ё замони ҷанг содир шудани хиёнат ба давлат. Дар банди 7-уми қарори Пленуми Суди Олии ҶТ «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандаҳо дар бораи худсарона тарк кардан қисми ҳарбӣ ё маҳали хизмат ва фирор» аз 24 де-

кабри соли 1998 таҳти №3 мафхуми вазъияти чанг ва замони чанг дода шудааст.

Вазъияти чанг – ин чунин ҳолати оперативие мебошад, ки бо задухӯрди ҳарбӣ ё ҷой доштани чунин таҳдиди задухӯрд бо муҳолифин тавсиф меёбад. Чунин вазъият ҷӣ дар замони чанг ва ҷӣ дар замони тинҷӣ ба миён омаданаш мумкин аст. Вазъияти чангӣ дар замони тинҷӣ дар ҳолати амалҳои ҳарбии воҳидҳои мусаллаҳи гайридавлатӣ, ки бар зидди якпорчагӣ ва ягонагии ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда шудааст, пайдо шуданаш мумкин аст.

Замони чанг – ин давраест, ки давлат дар ҳолати чанг бо дигар давлат қарор дорад. Ҳолати чанг дар сурати ба ҳатари воқеӣ дучор шудани амнияти давлат, ки дар шакли таҷовуз ё ҳатари таҷовузи зидди Ҷумҳурии Тоҷикистон ифода ёфтааст, инчунин дар сурати зарурати иҷрои уҳдадориҳои байналмилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон мегардан. Бо эълони ҳолати чанг ё оғози амалиёти ҳарбӣ замони чанг фаро мерасад. Оғози замони чанг рӯз ва соати эълони ҳолати чанг ё таҷовуз ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб меёбад. Лекин, агар амалиётҳои чангӣ новобаста аз эълони қатъшавии он давом дода шаванд, он гоҳ лаҳзаи тамомшавии замони чанг лаҳзаи воқеан қатъ шудани амалиётҳои чангӣ ҳисобида мешавад.

Анҷоми замони чанг рӯз ва соати эълоншудаи ба охир расидани амалиёти ҳарбӣ ҳисоб меёбад. Дар сурати таҷовуз ба Ҷумҳурии Тоҷикистон Шурои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармондехии ҳарбӣ, мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва ҳудидоракуни маҳаллӣ эълони чангро интизор нашуда, вазифадоранд барои зада гардонидани таҷовуз тамоми ҷорҳоро андешанд.

Дар ҳолати ретсидиви хавфнок ё маҳсусан хавфнок содир шуда бошад. Ретсидиви ҷиноят дар ҳолатҳои зерин хавфнок доноста мешавад: а) дар ҳолати содир намудани ҷинояти вазнин, агар ин шахс қаблан на камтар аз ду маротиба барои қасдан содир намудани ҷиноятаҳои дараҷаи миёна бо маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуда бошад; б) дар ҳолати содир намудани ҷинояти вазнин, агар ин шахс қаблан барои содир намудани ҷинояти вазнин ё маҳсусан вазнин ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуда бошад; в) дар ҳолати содир намудани ҷинояти маҳсусан вазнин, агар ин шахс қаблан барои содир намудани ҷинояти вазнин ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуда бошад.

Ретсидиви ҷиноят дар ҳолатҳои зерин маҳсусан хавфнок доноста мешавад: а) дар ҳолати содир намудани ҷинояти вазнин,

агар ин шахс қаблан ду маротиба барои содир намудани чиноятҳои вазнин ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуда бошад; б) дар ҳолати содир намудани чинояти маҳсусан вазнин, агар ин шахс қаблан ду маротиба барои содир намудани чиноятҳои вазнин маҳкум карда шудааст, ё ин ки қаблан барои содир намудани чинояти маҳсусан вазнин маҳкум шуда бошад.

Дар эзохи моддаи 305 КҔ ҔТ тартиби маҳсуси озод кардан аз ҷавобгарии чиноятӣ пешбинӣ шудааст. Мувофиқи он шахсе, ки чинояти пешбининамудаи моддаи 305 КҔ ҔТ содир кардааст, агар иҳтиёри ва бо сари вақт огоҳонидани мақомоти ҳокимият ё дигар усул ба пешгирии зарари расонидашаванд мусоидат карда бошад ва дар кирдорҳои ў дигар таркиби чиноят мавҷуд набошад, аз ҷавобгарии чиноятӣ озод карда мешавад.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 305 КҔ ҔТ муқаррар гардидааст: қисмҳои 1 ва 2 маҳсусан вазнин.

### **Бо зӯроварӣ ғасб намудани ҳокимият ё бо зӯроварӣ нигоҳ доштани ҳокимият**

Бо зӯроварӣ ғасб намудани ҳокимият ё бо зӯроварӣ нигоҳ доштани ҳокимият ҳамчун чиноят дар моддаи 306 КҔ ҔТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм иборат мебошад.

КҔ ҔТ дар моддаи 306 тавассути муқаррар намудани ҷавобгарии чиноятӣ фаъолияти мӯътадили ҳокимияти давлатӣ, асосҳои сохтори конститутсионӣ ва тамомияти арзии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳифз кардааст. Дар моддаи 306 КҔ ҔТ омадааст, ки ҳаракате, ки барои бо роҳи зӯроварӣ ба ғасб кардани ҳокимият ё бо зӯроварӣ нигоҳ доштани ҳокимият бар хилоғи Конститутсиия Ҷумҳурии Тоҷикистон равона шудааст, ҳамчунин ба мақсади бо зӯроварӣ тағйир додани соҳти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ё бо зӯроварӣ тағйир додани тамомияти арзии Ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардидааст, ҳамчун бо зӯроварӣ ғасб намудани ҳокимият ё бо зӯроварӣ нигоҳ доштани ҳокимият баҳо дода мешавад.

Объекти чинояти мазкурро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил медиҳанд, ки баҳри ҳифзи фаъолияти мӯътадили ҳокимияти давлатӣ, нигоҳдории асосҳои сохтори конститутсионӣ ва тамомияти арзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳуқуқу манфиатҳои ҳалқи Ҷумҳурии Тоҷикистон равона шудаанд.

Гурӯҳи аввали муносибатҳои ҷамъиятие, ки таҳти ҳифзи моддаи 306 КҔ ҔТ қарор гирифтаанд, ин муносибатҳо вобаста ба фаъолияти мӯътадил ва қонунии ҳокимияти давлатӣ мебошад. Ҳокимияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти

худро дар асоси Конститутсияи Тоҷикистон ва қонунҳо ба роҳ мондааст. Ҳокимияти давлатӣ – воситаи асосии амалӣ гардонидани ҳокимияти давлатӣ фаъолияти мураттаби мақомоти давлатӣ буда, маҳз ба воситаи онҳо ҳалқ ҳокимияти давлатии ба ў тааллукдоштаро ба амал мебарорад. Ҳокимияти давлатӣ барои мұтадилгардонии ҳаёту фаъолияти чомеа, татбиқ ва ҳифзи ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд зарур аст. Табиати ҳуқуқии ҳокимияти давлатӣ дар моддаи 6 Конститутсияи ҶТ муайян карда шудааст – дар Конститутсияи ҶТ мұтадилгардонии ҳаёту фаъолияти давлатӣ буда, онро бөвосита ва ё ба воситаи вакилони худ амалӣ мегардонад.

Тибқи моддаи 9 Конститутсияи ҶТ ҳокимияти давлатӣ дар асоси таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, ичроия ва суд амалӣ мегардад. Ҳокимияти қонунгузор, ичроия ва судӣ ба сифати мақомоти давлатии мустақил, новобаста аз якдигар фаъолият менамоянд.

Конститутсияи Чумхурии Тоҷикистон дар моддаи 6 муқаррар пар менамояд, ки ҳеч як иттиходияи ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, гурӯҳи одамон ва ё фарде ҳақ надорад, ки ҳокимияти давлатиро ғасб намояд, инчунин ғасби ҳокимият ва ё тасарруфи салоҳияти он манъ аст. Ин маънои онро дорад, ки Конститутсияи Чумхурии Тоҷикистон ва қонунҳо дар заминаи принципҳои ошкорбаёнӣ, гуногунандешӣ ва идоракуни ҳалқ иштироки вәсеи иттиходияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсиро дар ташкили ҳокимияти давлатӣ иҷозат дода, дар баробари он ташкили ҳокимиятро танҳо дар асосҳои комилан демократӣ ва адолат имконпазир медонад. Ҳама гуна сӯиистифода ва даҳолати гайриқонунӣ ба раванди интихоботи озод ва райъпурӣ манъ буда, кафолатҳои конститутсионии ташкили ҳокимияти қонунӣ аз ҷониби ҳалқ ва идоракуни ҳалқ таъмин карда мешавад<sup>3</sup>. Маҳз ҳамин муқаррароти моддаи 6 Конститутсияи Чумхурии Тоҷикистон заминаи асосии криминализатсия намудани ҷинояти моддаи 306 КҔ ҶТ мебошад.

Шарҳи гурӯҳи дуюм ва сеюми ин муносибатҳо, яъне муносибатҳои ҷамъиятӣ вобаста ба асосҳои сохтори конститутсионӣ ва тамомияти арзии Чумхурии Тоҷикистон дар таҳлили ҷинояти хиёнат ба давлат дода шудааст.

Гурӯҳи чоруми муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки аз тарафи моддаи 306 КҔ ҶТ ҳифз карда мешавад ин ҳуқуқу манғиатҳои ҳалқи Тоҷикистон мебошад. Зоро маҳз ҳалқи Тоҷикистон сарчашмаи

<sup>3</sup> Тафсири илмию оммавии Конститутсияи (Сарқонуни) Чумхурии Тоҷикистон. Душанбе, 2009. С. 57.

ягонаи ҳокимиияти давлатӣ эътироф гаштааст. Дар натиҷаи ғайриқонунӣ ғасб намудан ё бо зӯрӣ нигоҳ доштани ҳокимиияти давлатӣ амалигардии иродай халқ, ширкати бевоситай он дар ташкилу фаъолияти ҳокимиияти давлатӣ, инчунин амалӣ намудани мақсаду мароми худ тавассути интихоботи қонунӣ ҳайриимкон гардида, ҳуқуқҳои он поймол карда мешавад. Зоро мақомоти давлатӣ тавассути ширкати бевоситай шаҳрвандони кишвар таъсис дода мешавад. Ташкилу фаъолияти мақомоти намонядагӣ, иҷроия ва судӣ бо иштироки бевосита ё бавоситай халқи Тоҷикистон сурат мегирад. Халқ дар ташкили ҳокимиияти давлатӣ бевосита тавассути интихобот ширкат намуда, мақсаду маром ва орзӯю омоли ҳулро бо интихоби дуруст ва овоздиҳии озоди худ амалӣ мекунад<sup>4</sup>.

Ҳокимиияти давлати аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси Олий, Ҳукумати Тоҷикистон ва судяҳо амалӣ мегардад.

Тарафи объективии чиноятро кирдорҳои зерин ташкил медиҳанд:

а) барои бо роҳи зӯроварӣ ба ғасб кардани ҳокимиият. Дар адабиёти ҳуқуқӣ ин мағҳум бо мазмуни зӯран тасарруф намудани ҳокимиият, ба таври ғайриқонститутсионӣ соҳиб шудани ҳокимиият фаҳмида мешавад. Кирдоре, ки бо роҳи зуроварӣ ба ғасб кардани ҳокимиият равона карда шудааст, дар монеа шудан, баъди тамом шудани муҳлати ваколати ҳокимиият аз сари нав интихоб намудани дигарон ё бо роҳи зӯрӣ сарнагун ва ғасб кардани ваколати шахсони мансабдори ҳокимиияти давлатӣ зоҳир мегардад.

б) бо зӯроварӣ нигоҳ доштани ҳокимиият. Кирдори бо зуроварӣ нигоҳ доштани ҳокимиият алоқаманд буда бошад, баъди тамом шудани муҳлати ваколати ҳокимиияти давлатӣ, монеа шудан ба интихоби нави онҳо буда, намегузорад, ки он иваз карда шавад. Бо ин амал низоми ҳокимиияти пештара амалқунанда ба ғайриқонунӣ мубаддал мегардад. Масалан, муҳлати вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба охир мерасад ва онҳо ба таври ихтиёри мансаби ишғолкардаашонро намесупоранд ва маҷбуран онро нигоҳ медоранд.

в) бо зӯроварӣ тағиیر додани соҳти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ин кирдор дар ба таври зӯроварӣ тағиир додани низоми иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, идеологӣ ва дигар муносибатҳо, ки дар боби аввали Конститутсия муқаррар шудаанд,

<sup>4</sup> Тафсири илмию оммавии Конститутсияи (Сарқонуни) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2009. С. 52-53.

ифода мегардад. Ба монанди кӯшиши бо рохи зӯроварӣ тафийр додани шакл ва моҳияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибихтиёر, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона, соҳибихтиёрии халқ ва шаклҳои он ва монанди инҳо.

г) бо зӯроварӣ тафийр додани тамомияти арзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Кирдори мазкур дар тафийри маҷбурии сарҳади Ҷумҳурии Тоҷикистон ифода мегардад.

Таркиби ҷинояти мазкур расмӣ он аз лаҳзаи содир намудани кирдорхое, ки тарафи объективии ин ҷиноятро ташкил медиҳанд, хотимаёфта дониста мешавад.

Тарафи субъективии ҷиноят дар қасди бевосита ифода мегардад. Яъне шаҳс дарк менамояд, ки бо рохи зӯроварӣ ҳокимијатро ғасб ё нигоҳ дошта истодааст, ҳамчунин бо рохи зӯроварӣ соҳти конститусионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ё тамомияти арзии Ҷумҳурии Тоҷикистон тафийр дода истодааст ва меҳоҳад, ки ин кирдорро содир намояд.

Ангезай ҷиноят барои бандубости он аҳаммият надорад. Он метавонад қабул накардани ҳокимијати нав ва ё эътироф накардани соҳтори конститусионӣ бошад.

Мақсади кирдор бошад, дар содир намудани ҳаракатхое, ки тарафи объективии ин ҷиноятро ташкил медиҳанд, ифода мегардад.

Субъекти ҷиноят умумӣ, яъне шаҳси мукаллафи ба синни 16 расида шуда метавонад.

Дар қисми дуюми моддаи 306 КҔ ҖТ ҳолатҳои бандубастшаванди ҷиноят, дар намуди такроран, аз ҷониби хизматчи ҳарбӣ, бо истифода аз мақоми хизматӣ, дар вазъияти ҷангӣ ё замони ҷанг, дар ҳолати ретсидиви ҳавфнок ва ё маҳсусан ҳавфнок содир шудани ҷиноят пешбинӣ шудааст. Шарҳи ин ҳолат дар таҳлили ҷинояти хиёнат ба давлат дода шудааст.

Категорияи ҷинояте, ки дар моддаи 306 КҔ ҖТ муқаррар гардидааст: қисмҳои 1 ва 2 маҳсусан вазнин.

### **Даъвати оммавӣ барои бо рохи зӯроварӣ тафийр додани соҳти конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Даъвати оммавӣ барои бо рохи зӯроварӣ тафийр додани соҳти конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҷиноят дар моддаи 307 КҔ ҖТ муқаррар гардида, ин модда аз 3 қисм иборат мебошад.

Бо рохи зӯроварӣ тафийр додани соҳти конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода намешавад. Тафийру ило-ваҳои Конституция бо рохи раъйпурсии умуниҳалқӣ сурат

мегирад. Раъйпурсиро Президент ва ё Маҷлиси намояндагон бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилон таъйин мекунанд. Тағириу иловаҳоро ба Конститутсия Президент ё ҳадди ақал аз се як ҳиссаи умумии аъзо ва вакилони Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод мекунанд. Пешниҳоди тағириу иловаҳои Конститутсия се моҳ пеш аз раъйпурси дар матбуот чоп мешавад.

Бояд қайд намуд, ки баъзе унсурҳои асосии соҳти конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон умуман тағиирназаранд ва онҳоро на роҳи зӯроварӣ ва на бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ тағиир додан мумкин нест. Номгӯйи ин унсурҳои асосии соҳти конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 100 Конститутсия муқаррар шудаанд ва мувофиқи ин модда шакли идораи ҷумҳуриӣ, тамомияти арзӣ, моҳияти демократӣ, хукуқбунёдӣ, дунявӣ ва иҷтимоии давлат тағиирназар мебошанд.

КҶ ҶТ ҳамчун механизми кафолатдиҳандай таъмини соҳти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 307 ҷавобгарии ҷиноятиро барои даъватҳои оммавӣ ҷиҳати бо роҳи зӯроварӣ ғасб кардани ҳокимияти давлатӣ ё бо зӯроварӣ нигоҳ доштани он ё бо роҳи зӯроварӣ тағиир додани соҳти конститутсионӣ ё бо роҳи зӯроварӣ вайрон кардани тамомияти арзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин мусоидат кардан ба содиркунии ҷунун кирдорҳои муқаррар намудааст. Объекти ҷинояти мазкур бо объекти моддаи 306 КҶ ҶТ ба пуррагӣ мувофиқат намуда, ин ҷиноятҳо танҳо бо тарафи объективиашон аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Ҳамин тавр, объекти ҷинояти мазкурро муносабатҳои ҷамъиятие ташкил медиҳанд, ки баҳри ҳифзи фаъолияти мӯтадили ҳокимияти давлатӣ, нигоҳдории асосҳои соҳтори конститутсионӣ ва тамомияти арзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хукуқу манфиатҳои ҳалқи Ҷумҳурии Тоҷикистон равона шудаанд.

Тарафи объективии ин ҷиноят дар кирдорҳои зерин ифода мегарданд:

- а) даъвати оммавӣ ҷиҳати бо роҳи зӯроварӣ ғасб кардани ҳокимияти давлатӣ;
- б) даъвати оммавӣ ҷиҳати бо роҳи зӯроварӣ нигоҳ доштани ҳокимияти давлатӣ;
- в) даъвати оммавӣ ҷиҳати бо роҳи зӯроварӣ тағиир додани соҳтори конститутсионӣ;
- г) даъвати оммавӣ ҷиҳати бо роҳи зӯроварӣ вайрон кардани тамомияти арзии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ғ) мусоидат кардан ба содир намудани кирдорҳои зикршуда.

Даъват – ин ба шуур ва иродай одамон таъсири фаъолона расонидан бо мақсади онҳоро чалб намудан ба ҳаракатхое, ки мақсади чинояти моддаи 307 КҶ ҶТ дар он ифода ёфтааст, ба монандӣ зуроварӣ оид ба ғасби ҳокимият, бо роҳи зуроварӣ нигоҳ доштани ҳокимият ё тағиیر додани соҳти конститутсионӣ ва гайра мебошад. Шаклҳои даъваткунӣ гуногунанд – шифой, хаттӣ, бо воситаи таҷхизоти техникий ва гайра. Даъват бояд ҳусусияти оммавиро дошта бошад, яъне он дар баромадҳои шифоҳӣ назди шумораи муайяни шунавандагон низ чой дошта бошад (ҳангоми митингҳо, ҷамъомадҳо, консертҳо ва ғ.) сурат гирифта бошад.

Мусоидат кардан ба содир намудани даъвати оммавӣ барои бо роҳи зӯроварӣ тағиир додани соҳти конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар содир намудани ҳамагуна ҳаракат, ки ба даъвати оммавӣ алоқаманд аст, зоҳир мегардад. Ба монанди, додани иҷозат ҷиҳати дар шабакаҳои телевизионӣ ва радио баромад намудан, дар сомонаҳои интернетӣ чой додани матнҳои ҷунин даъватҳо ва монанди инҳо. Барои мусоидат танҳо ҳамон вақт шаҳсро ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидан мумкин аст, ки агар ўмоҳияти ҷунин даъватро дарк карда бошад.

Таркиби чиноят аз рӯйи соҳти таркибиаш расмӣ буда, он аз лаҳзаи даъи оммавӣ хотимаёфтадониста мешавад.

Тарафи субъективии чиноят дар қасди бевосита ифода мегардад.

Субъекти чиноят умумӣ, яъне шахси мукаллафи ҷисмонии ба синни 16 расида мебошад.

Дар қисми дуюми моддаи 307 КҶ ҶТ ҷавобгарии чиноятӣ бо ҳолатҳои бандубастшаванда муқаррар шудааст. Ба монанди такроран, аз ҷониби гурӯҳи муташаккил, бо истифодаи мақоми хизматӣ, бо истифодаи воситаҳои аҳбори омма ё шабакаи интернет, дар ҳолати ретсидиви маҳсусан ҳавфнок содир намудани даъвати оммавӣ барои бо роҳи зӯроварӣ тағиир додани соҳти конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Мағҳуми такроран, бо истифодаи мақоми хизматӣ, дар ҳолати ретсидиви маҳсусан ҳавфнок дар таҳлили моддаи 305, мағҳуми бо истифодаи воситаҳои аҳбори омма ё шабакаи интернет дар таҳлили моддаи 307<sup>1</sup> дода шудааст.

Аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир шудани чиноят маънои онро дорад, ки он аз ҷониби гурӯҳи устувори шаҳсоне, ки пешакӣ барои содир кардани як ё якчанд чиноят муттаҳид шудаанд, содир карда мешавад.

Дар қисми 3 моддаи 307 КҶ ҶТ барои кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, агар мутобиқи су-

пориши ташкилотҳои нияти душманона дошта ё намояндағони давлатҳои хориҷӣ содир шуда бошад, ҳамчун ҳолати бандубастшаванда, ҷавобгарии чиноятӣ муқаррар шудааст.

Шарҳи ташкилотҳои нияти душманонадошта ё намояндағони давлатҳои хориҷӣ дар таҳлили моддаи 305 КҶ ҶТ дода шудааст.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 306 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст: қисми 1 вазнин; қисмҳои 2 ва 3 маҳсусан вазнин.

### Чосусӣ

Чосусӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 308 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст.

Яке аз чиноятҳое, ки бар зидди давлат равона шудааст ва таърихи кӯҳан дорад ин ҷосусӣ мебошад. Одатан зери мағҳуми ҷосусӣ фаъолияти гайриқонуни разведкавии мақомоти давлати хориҷӣ ё агентҳои онҳо (дастнишонда), ки дар тасарруфи гайриқонуни маълумоти маҳфигардонидашудаи (сирри давлатӣ) давлати дигар ифода мегардад, фахмида мешавад. Нишонаҳои ҷосусӣ дар Конференсияи Брюссел соли 1874 вобаста ба кодификатсия намудани қонунҳо ва одатҳои пешбуруди ҷанг ҳамчун ҷамъ овардани маълумот дар бораи қувваҳои мусаллаҳи душман ва фаъолияти пинҳонӣ муайян шуда буд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамаи санадҳои меъёрии ҳукуқии соҳаи ҳукуқи чиноятӣ барои ҷосусӣ ҷавобгарии чиноятӣ муқаррар шуда буд.

Дар КҶ ҶТ амалкунанда ҷавобгарии чиноятӣ барои ҷосусӣ дар моддаи 308 барои содир намудани чунин кирдор муқаррар шудааст. Мувофиқи моддаи 308 КҶ ҶТ супоридани маълумоти дорои сирри давлатӣ ба давлати хориҷӣ, ташкилотҳои хориҷӣ ё намояндағони онҳо, инчунин ҷамъоварӣ, тасарруф кардан ё нигаҳдоштани чунин маълумот бо мақсади супоридан ба онҳо ҳамчунин супоридан ё ҷамъоварии дигар маълумот мутобиқи супориши қашфи (разведкаи) хориҷӣ барои истифода бурдани онҳо бар зарари истиқлолият, дахлнопазирии арзӣ, иқтидори мудофиавӣ ё амнияти берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон, агар ин кирдор аз ҷониби шаҳрванди хориҷӣ ё шаҳси бешаҳрвандӣ содир шуда бошад, ҷосусӣ Ҷътироф мешавад.

Объекти чинояти мазкурро гурӯҳи муносибатҳои ҷамъияти вобаста ба ҳифзи истиқлолият, дахлнопазирии арзӣ, иқтидори мудофиавӣ ё амнияти берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳанд.

Тарафи объективии чосусӣ дар харакатҳои зерин ифода мебад:

а) супоридани маълумоти дорои сирри давлатӣ ё дигар маълумот. Супоридан ин харакате мебошад, ки дар ғайриқонунӣ ба ихтиёри давлати хориҷӣ, ташкилотҳои хориҷӣ ё намояндагони онҳо гузоштани маълумоте, ки предмети чосусиро ташкил медиҳанд, ифода мегардад.

б) ҷамъоварии маълумоти дорои сирри давлатӣ ё дигар маълумот. Ҷамъоварӣ ҷунин харакате мебошад, ки аз пайдо кардан (ёфтани) ва ба даст овардани маълумоте, ки предмети чосусиро ташкил медиҳанд, ифода мегардад.

в) тасарруф кардани маълумоти дорои сирри давлатӣ ё дигар маълумот. Таҳти мағхуми тасарруф дар моддаҳои КҔ ҔТ ғайриқонунӣ, боғараз, ройгон гирифтани ва (ё) ситонидани молу мулки ғайр ба фоидани гунаҳгор ё дигар шахсон дар назар дошта шудааст.

г) нигаҳдоштани маълумоти дорои сирри давлатӣ ё дигар маълумот. Нигаҳ доштан, яъне ғайриқонунӣ соҳибӣ кардани маълумоте, ки предмети чосусиро ташкил медиҳанд ё пинҳон кардани ин маълумот дар ҷойҳои маҳсус (биноҳо, компютерҳо, дискҳо ва д.) мебошад.

Ҷамъоварӣ, тасарруф кардан ё нигаҳдоштани маълумоте, ки предмети чосусиро ташкил медиҳанд, танҳо ҳамон вақт таркиби ин ҷиноятро ташкил медиҳанд, ки агар ин кирдорҳо бо мақсади минбаъд супоридани ин маълумот ба давлати хориҷӣ, ташкилотҳои хориҷӣ ё намояндагони онҳо содир шуда бошанд. Бо дигар мақсад ҷамъоварӣ, тасарруф кардан ё нигаҳдоштани ин маълумот таркиби ин ҷиноятро ташкил намедиҳад. Масалан, ҷамъоварӣ, тасарруф кардан ё нигаҳдоштани ин маълумот бо мақсадҳои шаҳсӣ.

Таркиби ҷиноят расмӣ буда он аз лаҳзаи содир намудани харакатҳои зикршуда хотимаёфта дониста мешавад.

Тарафи субъективии ин ҷиноятро қасди бевосита ташкил медиҳад. Ангеза ва мақсади чосусӣ гуногун мебошанд.

Субъекти ҷиноят маҳсус мебошад, ба сифати он танҳо шахси хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандидошта баромад карда метавонанд. Шаҳрвандони хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсоне эътироф мешаванд, ки мансубияти шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон намебошанд ва ҳуҷҷате доранд, ки мансубияти онҳоро ба шаҳрвандии давлати дигар тасдиқ меқунад. Шахсоне, ки шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон намебошанд ва ҳуҷҷати та-

сдиқунандаи мансубияти онҳоро ба шаҳрвандии давлати дигар надоранд, шахсони бешаҳрванд эътироф карда мешаванд.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 308 КҶ ұТ муқаррар гардидааст, маҳсусан вазнин эътироф мешавад.

## **Таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун чиноят дар моддаи 310 КҶ ұТ муқаррар гардидааст. Барои таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади суст кардани асосҳои соҳти конститутсионӣ ё амнияти давлат, ҳамчунин бо мақсади қатъ гардонидани фаъолияти давлатӣ ё дигар фаъолияти сиёсӣ ё содир намудани чунин кирдор бинобар интиқом барои чунин фаъолият (акти террористӣ) КҶ ұТ дар моддаи 310 ҷавобгарии чиноятӣ муқаррар намудааст.

Объекти асосии чиноятро муносибатҳои ҷамъиятий вобаста ба низоми сиёсии Тоҷикистон, ки аз асосҳои соҳти конститутсионӣ ё амнияти давлат бармеоянд, такшил медиҳанд. Низоми сиёсии Тоҷикистонро Конститутсиияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 6 ноябрри соли 1994 қабул шудааст, муайян намудаааст, ки дар он Тоҷикистон давлати соҳибхтиёр, демократӣ, хуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона буда, шакли идорааш президентӣ мебошад (моддаи 1) ва ҳалқ баёнгари соҳибхтиёрий ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ буда, онро бевосита ва ё ба воситаи вакилони худ амалӣ мегардонад (моддаи 6).

Системаи сиёсӣ дар заминаи иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, идеологӣ ва меъёрӣ (хукуқӣ) ба вучуд меояд ва рушд мекунад. Шакли асосии танзими муносибатҳои сиёсӣ, ки сатҳи муайянни ташкили чомеа, мавҷудияти мұттадил ва устувори институтҳои сиёсӣ ва тамоми низомро дар умум таъмин менамояд, заминаи меъёрӣ мебошанд. Асоси меъёрии низоми сиёсиро тамоми меъёрҳои гуногуни иҷтимоӣ ташкил медиҳанд. Дар механизми танзими иҷтимоии муносибатҳои сиёсӣ Конститутсиия ұТ ва санадҳои меъёрии хукуқии ұТ нақши асосиро мебозанд, ки бо дигар принципҳо ва меъёрҳои иҷтимоӣ (ахлоқ, расму русум, анъана, меъёрҳо ва принципҳое, ки дар санадҳои иттиҳодияҳои ҷамъиятий мавҷуданд) якдигарро пурра мекунанд.

Дар баробари объекти бевоситаи асосӣ дар таркиби моддаи 310 КҶ ұТ объекти иловагӣ низ ҷой дорад. Дар чунин маврид объекти иловагӣ ҳаёт аст. Аммо, ин маънои онро надорад, ки ҳаёт дар ин ҷо объекти камарзиш ҳисобида мешавад. Бо

назардошти мушаххасоти механизми расонидани заар ба объекти чинояти мазкур, бо роҳи таҷовуз ба ҳаёти шаҳси мушаххас, заар ба асосҳои соҳтори конститутсионӣ расонида мешавад, зеро чинояткор мекӯшад, ки ҷабрдида бо меъёрҳои конститутсионӣ хифзшударо аз кори давлатӣ ва ҷамъиятӣ дур созад. Ҳамзамон, дар соҳаи илм оид ба интиқоли меъёри муқарраршуда ба-рои таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятӣ ба ба таркиби одамкушии бандубастшаванда пешниҳод шудааст<sup>5</sup> ва Ҷумҳурии Қирғизистон дар КҔ нави худ ин ҳолатро татбиқ намуд.

Расонидани заар ба объекти иловагии чиноят (ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятӣ) тарзи қисми ҷудонашавандаи расонидани заар ба объекти асосӣ мебошад. Ҳангоми таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятӣ заар ба объекти асосӣ танҳо бо расонидани заар ба объекти иловагӣ имконпазир аст ва аз ин рӯ, ин кирдор бояд тибқи моддаи 310 КҔ ҔТ бандубаст карда шавад.

Дар чинояти моддаи 310 КҔ ҔТ ҳаёти инсон таҳти ҳимояи қонуни чиноятӣ қарор дорад, пеш аз ҳама аз нуқтаи назари нақши иҷтимоии шаҳсият ва сифатҳои инфириодии ў. Худи арбоби давлатӣ ё ҷамъиятӣ ҳамчун барандай муносабатҳои ҷамъиятӣ баромад мекунад ва аз ин рӯ вай наметавонад объекти чиноят бошад.

Аломати ҳатмии объекти чиноят дар диспозитсияи моддаи 310 ҷабрдида аз чиноят мебошад. Ба сифати ҷабрдида аз чиноят арбоби давлатӣ ё ҷамъиятӣ баромад мекунанд. Мағҳуми ҳуқуқӣ-меъёрии арбоби давлатӣ ё ҷамъиятӣ ҷой надорад. Ба арбоби давлатӣ ва ҷамъиятӣ шаҳсоне бояд доҳил шаванд, ки пойдории ва ҳалли масъалаҳо вобаста ба асосҳои соҳти конститутсионӣ ё амнияти давлат аз онҳо вобастагӣ дошта бошад.

Ба арбобони давлат роҳбарон ва кормандони масъули мақомоти олий ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, роҳбарони вазорат ва идораҳо, ҳукumatҳои вилоят ва ноҳия, кормандони масъули дастгоҳи президенти ҔТ, дастгоҳи Ҳукумати ҔТ ва монанди инҳо, ки мунтазам фаъолияти сиёсӣ ва давлатии худро амалий мекунанд, доҳил мебошанд. Ба монанди Президенти ҔТ, вазирон, вакилони МН МО ҔТ, аъзоёни ММ МО ҔТ, раисони Суди Олии ҔТ, Суди Олии иқтисодии ҔТ, Суди Конститутсионии ҔТ, аъзоёни Ҳукумати ҔТ, Прокурори генералии ҔТ, сар-

<sup>5</sup> Ниг.: Павлов В.Г. Проблемы совершенствования российского уголовного законодательства // Проблемы уголовной политики, экологии и права: сборник материалов международной научно-практической конференции 24-25 мая 2010 г., БИЭПП-БИИЯМС. СПб., 2010. С. 126.

дори КДАМ, инчунин ҳамаи хизматчиёни давлатии категорияи "олӣ".

Ба арбоби ҷамъиятӣ пеш аз ҳама роҳбарони ҳизбҳои сиёсӣ, муовинони онҳо, роҳбарони ҳаракатҳои оммавӣ, ташкилотҳои динӣ, намояндагони машхури соҳаи ВАО, фарҳанг, илм, маориф дохил мешаванд. Ба арбобони ҷамъиятӣ шахсоне, ки дар корҳои ҷамъиятҳои сиёсӣ, ҳизбҳои фаъолона иштирок мекунанд, дохил мебошанд ва дорои ҳусусиятҳои зеринанд: 1) шаҳрванди ҶТ; 2) аз номи як гурӯҳи ҷомеа ва ба манфиати ин гурӯҳи ҷомеа ҳам дар дохили давлат ва ҳам берун аз он амал мекунад; 3) инъикоси манфиатҳои гурӯҳҳои даҳлдори ҷомеа дар соҳаҳои гуногуни ҷомеа (масалан, дар соҳаҳои иқтисод, фарҳанг, сиёсат) амалий мекунанд; 4) аз ҷониби аъзо ё иштирокчиёни иттиҳодияи ҷамъиятӣ интиҳоб ё таъиин карда мешавад; 5) фаъолият ва ваколатҳои он ба тариқи Конститутсиия ҶТ ва санадҳои меъёрии ҳукуқӣ, инчунин оинномаи иттиҳодияи ҷамъиятӣ ба таври қатъ танзим карда мешаванд; 6) қодир аст, ки ба як қисми ҷомеа таъсир расонад.

Ҳангоми бандубости ҷиноят вобаста ба ҳусусиятҳои ҷабрдида ба якчанд ҳолатҳо дикқат додан зарур аст: на ҳамаи таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятӣ таркиби ҷиноят мазкурро ташкил медиҳанд. Аломатҳои ҳатмии таркиби ҷиноят бояд дар алоқамандии таҷовуз бо асосҳои соҳти конститутсионӣ ё амнияти давлат бошад. Таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ, дар намуди истифодаи зӯроварие, ки барои ҳаёт ё саломатӣ ҳавғонок нест ё ҳавғонок аст ё таҳдиди истифодаи зӯроварӣ, ҳамчунин таҳдиди несту нобуд кардани молу мулк нисбат ба намояндаи ҳокимијат ё наздиконаш вобаста ба иҷрои вазифаашон таркиби ин ҷиноятро ташкил намедиҳад ва он бо 328 КҔ ҶТ бандубаст карда мешавад.

Арбоби давлатӣ ё ҷамъиятӣ набояд намояндаи давлати ҳориҷӣ ё ташкилоти байналмилалӣ ё корманди ташкилоти байналмилалӣ, ки таҳти ҳимояи байналмилалӣ қарор дорад, бошад. Зоро чунин кирдор бояд бо моддаи 402 КҔ ҶТ, яъне ҳамчун ҳамла ба шахсон ва муассисаҳои таҳти ҳимояи байналмилалӣ қарордошта бандубаст карда шавад.

Таҷовуз ба ҳаёти хешу табори наздики арбоби давлатӣ ва ё ҷамъиятӣ низ таркиби ин ҷиноятро ташкил намедиҳад ва чунин таҷовуз бо моддаи 104 КҔ ҶТ бояд бандубаст карда шавад.

Тарафи объективи ҷиноят дар кирдор дар намуди таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне дар шакли куштор ё сўйикасд ба куштор ифода мегардад. Мағҳуми "таҷовуз" дар банди 5 қарори Пленуми Суди Олии

ИЧШС аз 22 сентябри соли 1989 таҳти № 9 "Дар бораи татбики қонунҳо оид ба ҷавобгарӣ барои таҷовуз (сӯиқасд) ба ҳаёт, саломатӣ ва шаъну шарафи кормандони милиса, дружиначиёни ҳалқӣ ва инчунин хизматчиёни ҳарбӣ вобаста ба иҷрои вазифаҳои ҳуд оид ба ҳифзи тартиботи чамъиятӣ": ин куштор ё сӯиқасд ба куштори ин шахсон мебошад.

Таркиби ҷинояти таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ва ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба гурӯҳи ҷиноятҳо бо таркибҳои кӯтоҳкардашуда доҳил мешавад. Ҕиноят аз лаҳзаи содир кардани кирдоре, ки бевосита ба куштори арбоби давлатӣ ё ҷамъиятӣ равона шудааст, новобаста аз он, ки марг воқеан рӯҳ додааст, анҷомёфта ҳисобида мешавад. Агар шаҳси гунахгор куштори шаҳси дигарро содир кунад ва саҳван боварӣ дошта, ки вай арбоби давлатӣ ё ҷамъиятӣ мебошад, ҷиноят бояд ҳамчун сӯиқасд ба ҷинояти моддаи 310 КҔ ҔТ бандубаст карда шавад.

Таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлати ё арбоби ҷамъиятӣ бо тарзҳои гуногун – ба марг расонидан ё сӯиқасд ба куштор тавасути силоҳи оташфишон ё силоҳи сард, дастгоҳҳои тарканда, воқитоҳои кимиёйӣ, биологӣ, электромагнитӣ, радиоактивӣ ва инчунин даҳолати равонӣ ё тиббӣ содир карда мешавад. Аз ин рӯ, дар диспозитсияи моддаи 310 КҔ ҔТ оид ба таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлати ё арбоби ҷамъиятӣ зарурати нишон додани якчанд тарзҳои содиркуни ҷиноят шарт нест, зоро тарзи содир намудани ҷиноятро танҳо дар он сурат дар моддаи даҳлдор нишон додан мумкин аст, ки як таркибро аз дигараш фарқ кунем ва ё он ба бандубости ҷиноят таъсир расонад.

Тарафи субъективии ин ҷиноятро қасди бевосита ташкил медиҳад. Вобаста ба моддаи 310 КҔ ҔТ гунахгор дарк мекунад, ки ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии ҔТ дар робита ба фаъолияти давлатӣ ё ҷамъиятии ў таҷовуз меоварад, ногузирӣ имконияти фаро расидани марги ҷабрдидаро дар натиҷаи ҳаркатҳои ҳуд пешбинӣ менамояд ва ҳоҳони содир кардани чунин ҳаракат мебошад. Файр аз он, гунахгор, инчунин мақсади маҳсусро – суст кардани асосҳои соҳти конститутсионӣ ё амнияти давлат ё фаъолияти давлатӣ ё ҷамъиятии ҳудро қатъ гардонидани ҷабрдида ё ангеза интиқом барои чунин фаъолиятро ба роҳбарӣ мегирад. Мавҷудияти ҳадафи маҳсус ва ангеза имконияти содир намудани ҷиноятро бо қасди бавосита истисно менамояд.

Агар таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятӣ ҳамчун одамкушӣ ё сӯиқасд ба одамкушӣ баҳо дода шавад, пас дар асоси Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандҳои марбут ба

одамкушӣ», №21 аз 26 июни соли 2009 тарафи субъективии моддаи 310 КҶ ҶТ гуноҳ дар намуди ҳам қасди бевосита ва қасдӣ бавосита ифода мегардад. Зоро дар Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандоҳои марбут ба одамкушӣ» омадааст, ки бояд ба эътибор гирифт, ки агар ҷинояти одамкушӣ, ки ҷавобгарӣ барои он дар моддаи 104-и КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст, ҳам бо қасди бевосита ва ҳам бо қасди бавосита содир гардад, пас сӯиқасд ба одамкушӣ танҳо бо қасди бевосита содир мешавад, яъне ҳаракатҳои гунаҳгор аз он шаҳодат медиҳанд, ки ў ба амал омадани маргро пешбинӣ намуда, ҳоҳони фарорасии он буд, вале оқибати марговар бо сабабҳои аз ў вобастанабуда, то ба охир расонида нашудааст (мисол, бо сабаби муқобилияти саҳт нишон додани ҷабрдида, даҳолати шахсони дигар, сари вақт ба ҷабрдида расонидани ёрии тиббӣ ва гайра)<sup>6</sup>.

Мақсад ва ангеза дар таркиби моддаи 310 КҶ ҶТ аломати ҳатмии тарафи субъективӣ мебошад. Таҷовуз ба ҳасти арбоби давлатӣ ё ҷамъияти бо мақсади суст кардани асосҳои соҳти конституцioni ё амнияти давлат, ҳамчунин бо мақсади қатъ гардонидани фаъолияти давлатӣ ё дигар фаъолияти сиёсӣ ё содир намудани чунин кирдор бинобар интиқом барои чунин фаъолият (акти терористӣ) содир карда мешавад. Агар күштор ё сӯиқасд ба күштори арбоби давлатӣ ё ҷамъияти мақсад ё ангезai нишондодашударо надошта бошад, ин гуна ҳаракат бояд чун таҷовуз ба шаҳсият бандубаст карда шавад.

Ангезai ҷиноят ин нияти фаҳмидашудае мебошад, ки субъект онро ба роҳбарӣ гирифта, ҷиноят содир мекунад. Дар моддаи 310 КҶ ҶТ ангезai ҷиноят ҳамчун интиқом (қасд) содир намудани ин ҷиноят пешбинӣ нашудааст. Мағҳуми интиқом дар қонунгузории ҶТ пешбинӣ нашудааст. Интиқом дар мазмуни моддаи 310 КҶ ҶТ ҳамчун норозигӣ ё номувофиқатиро бо сиёсат (фаъолият), амал ё беамалии содирнамудани арбоби давлатӣ ё ҷамъиятиро дар назар дорад (масалан, радио кардани ҷабрдида аз иҷрои ягон амал ба манфиати гунаҳгор ё хешовандони ў).

Субъекти ин ҷиноят ҳамагуна ашҳосе, ки ба синни 16-солагӣ расидааст, мебошад. Вобаста ба субъекти ҷинояти мазкур бояд ба қисми 2 моддаи 23 КҶ ҶТ тағйирот ворид намуда, онро аз 16 сола ба 14 сола иваз намудан ба мақсад мувофиқ аст. Зоро оқибати таҷовуз дарбештари маврид бо марги ин шахс алоқаманд мебошад, яъне ҳамчун одамкушӣ бо мақсадҳои ғаразнок.

<sup>6</sup> Мачмӯа қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 97-98.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 310 КЧ ҶТ муқаррар гардидааст, маҳсусан вазнин эътироф мешавад.

### **Исёни мусаллаҳона**

Ташкили исёни мусаллаҳона ё иштироки фаъолона дар он бо мақсади аз байн бурдан ё бо роҳи зўроварӣ тағиیر додани соҳти конститутсиони Ҷумҳурии Тоҷикистон ё вайрон намудани тамомияти арзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мувофиқи моддаи 313 КЧ ҶТ чиноят эътироф шудааст.

Объекти чиноят соҳти конститутсионӣ ва тамомияти арзии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Тарафи объективии чиноят дар кирдорҳои зерин ифода мегардад:

- а) ташкили исёни мусаллаҳона;
- б) иштироки фаъолона дар исёни мусаллаҳона.

Ташкили исёни мусаллаҳона аз ҳаракати ташкилкунанда оид ба муттаҳид намудани шумораи зиёди одамони мусаллаҳ (бо силоҳ) ба муқобили мақомоти ҳокимияти давлатӣ иборат аст. Ҳаракатҳои ташкилкунанда дар коркарди нақшай исёни мусаллаҳона ба муқобили ҳокимияти давлатӣ, ҷалби одамон ба он, роҳбарӣ намудан ба фаъолияти онҳо ва гайра ифода ёфта метавонад. Маъни мусаллаҳ будан ҳамин аст, ки аксарияти шахсони дар исён иштирокнамоянда силоҳнок буда, имконияти воқеии истифодай онро доранд. Исёни мусаллаҳона аз ҷониби гурӯҳи мусаллаҳи шахсон содир карда мешавад. Дар Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ аз 26 июня соли 1997 №3 «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба баррасии парвандаго марбут ба бандитизм» омадааст, ки «зери гурӯҳи (дастай) мусаллаҳ гурӯҳи устуворӣ мутшаккили мусаллаҳӣ аз ду ва ё зиёда ашхос иборатбуда фаҳмида мешавад, ки пешакӣ барои содир кардани як ё якчанд ҳуҷум ба шаҳрвандон ё ба корхона, муассиса, ташкилот муттаҳид шудаанд.

Мусаллаҳӣ – ин аломати ҳатмии исён мебошад. Мусаллаҳӣ чунин маъно дорад, ки ташкилкунандагон ва иштирокунандагон дорои яоқ мебошад. Ҳатто ҷой доштани силоҳ дар дasti яке аз ин шахсон, бо шарте, ки агар дигар шарикон инро дарк кунанд, аломати мусаллаҳиро медиҳад.

Мағҳуми силоҳ дар Қонуни ҶТ «Дар бораи силоҳ» аз 19-уми марта соли 2013 дода шудааст. Силоҳ гуфта васила ва ашёе, ки амалан барои зарба задан ба ҳадафи зинда ва ё нишони дигар, додани ишораҳо (сигналҳо) таъйин шудаанд, фаҳмида мешавад. Силоҳҳо ба силоҳи оташвишон, силоҳи шикории

оташфишони муштарак, силоҳи ҳаводиҳанда, силоҳи ишоракунанда, силоҳи пневматикий, силоҳи газӣ, силоҳи сард тақсим мешаванд.

Намуди силоҳ барои бандубаст аҳаммият надорад. Он мевтонад силоҳи ҷангӣ, хизматӣ ва ғайринизомӣ бошад.

Зери мағҳуми иштироки фаъолона ҳаракатҳое фахмида мешаванд, ки барои барҳам додан ё бо зӯроварӣ тағиیر додани соҳти конституцioni ё вайрон намудани тамомияти арзии ҶТ равона гардидаанд.

Иштироки фаъолона чунин маъно дорад, ки шаҳс аъзои исён ба ҳисоб меравад, розигии иштироки ҳудро дар чунин исён додааст ва бо фаъолияти амалии ҳуд онро тасдиқ кардааст (иштирок дар муҳокимаи нақшаҳо, кофтуков кардани объектҳои ҳучум, дигар ҳаракатҳо оид ба иҷро намудани нақшаҳои ҳучум). Иштироки бевоситаи ҳар як аъзои исён дар ҳучумҳо шарт намебошад. Чунки баъзе аъзоёни он мумкин аст, ки дигар вазифаҳоро иҷро қунад (мисол, иҷро намудани вазифаҳои разведкавӣ, интихоб кардани объектҳои ҳучум, ёфтани воситаи нақлиёт, силоҳ ё лавозимоти ҷангӣ ва ғ.).

Чиноят аз лаҳзai ташкили исёни мусаллаҳона ё иштироки фаъолона дар он тамомшуда эътироф мешавад, яъне таркиби чиноят расмӣ мебошад.

Тарафи субъективии чиноят бо қасди бевосита тавсиф мебошад.

Мақсади аз байн бурдан ё бо роҳи зӯроварӣ тағиир додани соҳти конституцioni ё вайрон намудани тамомияти арзии ҶТ ҳамчун аломати ҳатмии тарафи субъективии чиноят ба ҳисоб меравад.

Субъекти чинояти исёни мусаллаҳона танҳо ташкилкунанда ё иштирокии фаъоли мукаллафбудаи он, ки ба синни 16 –солагӣ расидааст, мебошад.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 313 КҔ ҶТ муқаррар гардидааст, маҳсусан вазнин эътироф мешавад.

### § 3. Чиноятаи ҳусусияти экстремистидошта

#### Даъвати оммавӣ барои амалӣ намудани фаъолияти экстремистӣ (ифротгарӣ) ва сафедкуни оммавии экстремизм

Даъвати оммавӣ барои амалӣ намудани фаъолияти экстремистӣ (ифротгарӣ) ва сафедкуни оммавии экстремизм ҳамчун чиноят дар моддаи 307<sup>1</sup> КҔ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 3 қисм ва эзоҳ иборат мебошад.

Пошхўрии ИЧШС дар охири асри гузашта, на танҳо ба парокандагии давлати абарқудрат, балки ба вайрон гардинаи як низоми мукаммали бехатарӣ дар шашяки (6/1) сайёра овард. Дар заминаи аз байн рафтани Иттифоқи Шӯравӣ, кишварҳои соҳибистиқлолу мустақил пайдо шуданд, ки онҳо ба ивази низоми мукаммали қонунгузорӣ ба тағиироти ҷиддӣ, рӯҳафтоғагии ҳуқуқӣ, зиддиятҳои сиёсӣ ва талоши ҳокимиёт гирифтор гардидаанд. Аз ин раванди сиёсӣ ва таъриҳӣ, Тоҷикистони тозабунёдназ низ берун намонд ва бо соҳибистиқлол гардидани худ ба гирдobi ҷангӣ шаҳрвандӣ қашида шуд. Ихтилоғи андешаҳо дар масоили гуногун ба зиддиятҳои мусаллаҳона табдил ёфта, маҳз ҳамин вазъи ба миёномада боиси дар ҷумҳурӣ пайдо шудан ва ташаккулёбии гурӯҳҳои (иттиҳоду ташкилотҳои) террориству экстремистӣ гардид.

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муқовимат ба экстремизм дар арсаи байналмилалӣ мавқеи хос дорад. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муқовимат ба экстремизм дар сатҳи универсалӣ, минтақавӣ ва байнидавлатӣ якчанд санадҳои байналмилалиро эътироф кардааст ва бо давлатҳои алоҳида шартномаву созишиноҳаи дучониба бастаат.

Ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалии универсалие, ки ба муқовимат ба экстремизм равона карда шудаанд, инҳо доҳил мешаванд: Эъломияи умумии ҳуқуқи башар; Конвенсия «Дар ҳусуси сустифодай муҳоҷират ва таъмини имкониятҳои баробарӣ ва муомила бо муҳоҷирони меҳнатӣ» аз 2.10.2006, №358; Конвенсия «Дар бораи барҳам додани ҳама гуна шаклҳои табъизи занон» аз 26.06.1993 с. №831; Конвенсия дар бораи ёрии ҳуқуқӣ ва муносибатҳои ҳуқуқӣ оид ба парвандаи шаҳрвандӣ, оилавӣ ва ҷиноятӣ» аз 26.06.1993 с. №8175 ва ғайра.

Ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалии минтақавие, ки ба муқовимат ба экстремизм равона карда шудаанд, инҳо доҳил мешаванд: Конвенсияи ташкилоти ҳамкории Шанхай бар зидди терроризм, сепаратизм ва экстремизм аз 30.01.2002, №513; 6 Протокол дар бораи тамдиди Шартномаи амнияти коллективӣ аз 15 майи соли 1992; Қарор дар бораи Консепсияи ҳамкории давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар мубориза бо терроризм ва дигар зуҳуроти зуроваронаи экстремизм аз 11.10.2006, №373 ва ғайра.

Ба санадҳои ҳуқуқии байнидавлатӣ, ки ба муқовимат ба экстремизм равона карда шудаанд, доҳил мешаванд: Созишиноҳаи байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой оид ба ҳамкорӣ дар мубориза бо терроризм, сепаратизм ва экстремизм аз 2.09.2003; Шартномаи байни Ҷумҳурии Қазоқистон,

Ҷумхурии Қирғизистон, Ҷумхурии Тоҷикистон ва Ҷумхурии Ӯзбекистон дар хусуси ҳамкории муштарак доир ба мубориза алайҳи терроризм, экстремизми сиёсӣ ва динӣ, чинояткории муташаккилони трансмиллӣ ва дигар таҳдидҳои устуворӣ ва амнияти тарафҳо аз 8.11.2000 с. №161 ва гайра.

Дар асоси ҳолатҳои сиёсиву иҷтимоӣ, ба зимма гирифтани уҳдадориҳои байналмилалӣ ва муқамалнамудани қонунгузории чиноятий КҶ ҶТ дар моддаи 307<sup>1</sup> ҷавобгарии чиноятий барои даввати оммавӣ барои амалӣ намудани фаъолияти экстремистӣ (ифротгарӣ) ва (ё) сафедкунии оммавии экстремизмро ҳамчун яке аз намудҳои чиноятҳо ба муқобили давлат муқаррар намуд.

Пеш аз оне ки ба таҳлили бевоситаи унсурҳои таркибии ин чиноя гузарем, шарҳ додани мағҳуми экстремизм зарур аст.

«Экстремизм» низ қалимаи лотинӣ буда маънои луғавии он майл доштан ва тарафдор будан ба ақидаҳои инфириодии мочароҷӯёна мебошад. Дар сиёсат бошад, зери мағҳуми экстремизм кӯшиши бо роҳҳои қатъӣ (радикалӣ), ки ҳамаи шакли зуроварӣ ва тарсу таҳлукаро дар бар мегирад, ҳал намудани масъалаҳо, ноил гардидан ба мақсад фаҳмида мешавад.

8 декабря соли 2003 бори аввал Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм (ифротгарӣ)» қабул гардид, ки дар он асосҳои ҳуқуқи мубориза бар зидди экстремизм, татбиқи сиёсати давлат дар соҳаи мубориза бар зидди экстремизм, таъмини уҳдадориҳои байналмилалии Ҷумхурии Тоҷикистон оид ба мубориза бар зидди экстремизм, муайян намудани асосҳои ҳуқуқию ташкилии мубориза бар зидди фаъолияти экстремистӣ, муқаррар намудани ҷавобгари барои амалӣ шудани он, ташаккули вазъи тоқатнопазирӣ дар байни мардуми ҷумҳурӣ нисбати экстремизм, инчунин ошкоркунӣ, пешгирий ва роҳ надодан ба фаъолияти экстремистӣ, рафъи сабабҳо ва шароитҳое, ки ба пайдошавии экстремизм мусоидат мекунанд, мустаҳкам карда шуд.

26 декабря соли 2018 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба масъалаи афзоиши ҳатари терроризм ва экстремизм дар ҷаҳони мусоир изҳори назар карда, ба Прокуратураи генералий, Вазорати корҳои доҳилӣ ва Кумитаи давлатии амнияти миллӣ супориш дода буданд, ки дар ҳамкорӣ бо Вазорати адлия ҷиҳати такмили заминаҳои ҳуқуқии пешгирий кардани экстремизм ва таҳияи тарзу усулҳои мусоир мӯковимат бо ин зуҳурот дар муҳлати се моҳ лоиҳаи Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат бо экстремизм»-ро таҳия ва ба

Хукумати мамлакат пешниҳод намоянд. Санай 28 ноябри соли 2019 Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо карори худ таҳти № 1516 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба экстремизм»-ро қабул намуд ва он аз ҷониби Маҷлиси миллӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 25 декабри соли 2019 таҳти № 714 ҷонибдорӣ карда шуд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санаи 2 январи соли 2020 ба он имзо гузоштанд.

Қонуни мазкур асосҳои ташкилӣ ва ҳуқуқии муқовимат ба экстремизмро бо мақсади ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, асосҳои соҳтори конститутсионӣ, таъмини соҳибҳои тиёри, тамомияти арзӣ ва амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон муаддиян менамояд.

Объекти ин ҷиноят ҳимояи ҳуқуқу озодии инсон, асосҳои соҳтори конститутсионӣ, таъмини ягонагӣ ва амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. Аз рӯйи мазмун, моддаи 280 КҔ ҶТ тарзи ғайриконститутсионии азnavsoszии ҷамъият ва давлат, яъне тағири ғайриконститутсионии асосҳои соҳтори давлат, ғасби ҳокимијат ва тасарруфи салоҳияти он, барангҳектани нажодпрастӣ, миллатгарӣ, бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабиро байни оммаи мардум манъ менамояд.

Тарафи объективии ин ҷиноят дар даъвати оммавӣ оид ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ ва (ё) сафедкунии оммавии экстремизм ифода мегардад. Ҳамин тавр, тарафи объективии моддаи 307<sup>1</sup> КҔ ҶТ дар ду ҳаракати фаъол, яъне:

а) даъвати оммавӣ оид ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ;

б) даъвати оммавӣ барои сафедкунии оммавии экстремизм.

Даъват – ин ба шуур ва иродай одамон таъсири фаъолона расонидан бо мақсади онҳоро ҷалб намудан ба ҳаракатҳое, ки мақсади экстремизм дар он ифода ёфтааст, ба монандӣ зуроварӣ оид ба ғасби ҳокимијат, бо роҳи зуроварӣ нигоҳ доштани ҳокимијат ё тағиир додани соҳти конститутсионӣ ва ғайра мебошад. Шаклҳои даъваткунӣ гуногунанд – шифоҳӣ, хаттӣ, бо воситаи таҷхизоти техникӣ ва ғайра. Даъват бояд ҳусусияти оммавиро дошта бошад, яъне он дар баромадҳои шифоҳӣ назди шумораи муайяни шунавандагон низ ҷой дошта бошад (ҳангоми митингҳо, ҷамъомадҳо, консертҳо ва ғ.) сурат гирифта бошад.

Ошкор будани чунин ҷиноят дар он зоҳир мегардад, ки ташвиқи тарғиб ва даъват ба ҷудоиандозӣ ба доираи васеи аҳолӣ ва табакаҳои ҷамъияти равона карда шудааст. Тезъоди одамон дар муайян кардани ошкоро ва оммавӣ будани ҷиноят ба эъти-

бор гирифта намешавад. Дар ҳар як ҳодисаи руҳдода ҳолатҳои мавҷуда чун макон, замон, шароит ва мавқеи амали содиршуда бояд созад, ки даъвати онҳо ба атрофиён равона карда шудааст.

Зери мағҳуми амали (фаъолияти) экстремистӣ – фаъолияти шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ вобаста ба банақшагирӣ, ташкилкуниӣ, тайёр кардан ва ичрои аломатҳое (кирдорҳое) мебошад, ки барои ичрои мақсадҳои зерин равона карда шудаанд, дониста шудаанд:

- а) ба тарзи маҷбурий тағиیر додани соҳти конститутсионӣ ва ҳаладор соҳтани ягонагии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- б) зарар расонидан ба амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- в) ғасб ё тасарруфи салоҳияти ваколатҳои ҳокимият;
- г) ташкил кардани гурӯҳҳои мусаллаҳи тайиҷонуний;
- д) амалӣ гардонидани фаъолияти террористӣ;
- е) ангезонидани муноқишаҳои находӣ, миллӣ ё динӣ, инчуни мунуқишаҳои иҷтимоӣ, ки ба зӯроварӣ ё даъват ба зӯроварӣ алоқаманд аст;
- ж) паст задани шаъни миллӣ;
- з) ба амал овардани бетартибиҳои оммавӣ, авбошӣ ва ҳарбкорӣ бо сабабҳои душманий ё бадбинии идеологӣ, сиёсӣ, находӣ, миллӣ ё динӣ ва ё бо сабабҳои бадбинӣ ё душманий нисбати ягон гурӯҳи иҷтимоӣ;
- и) ташвиқоти ягона будан, бартарӣ доштан ё номукаммалии шаҳрвандон бо хусусиятҳои муносибатҳои онҳо ба дин, тамоюли иҷтимоӣ, находӣ, миллӣ ва ё забонии онҳо;
- к) даъватҳои оммавӣ барои амалӣ гардонидани фаъолияти мазкур ё ичрои амалҳои номбаршуда;
- л) маблағгузорӣ ба фаъолияти мазкур ё расонидани қӯмак барои амалӣ гаштани он, чудо кардани манзил, базаҳои таълимӣ, полиграфӣ, моддӣ-техникӣ, алоқаҳои телефонӣ, факсӣ, хизматрасонии иттилоотӣ, дигар воситаҳои моддӣ - техникӣ барои амалӣ шудани ин фаъолият.

Ҳаракати дуюми тарафи объективии ин ҷиноятро даъвати оммавӣ барои сафедкунии оммавии экстремизм ташкил медиҳад. Зери мағҳуми сафедкунии оммавии экстремизм тарғибу ташвиқи оммавӣ дар бораи эътироф намудани дурустии мағкура ва таҷрибаи экстремизм, таклифи тақлид ва дастгирии он фахмида мешавад.

Қисми дуюми моддаи 307<sup>1</sup> ҳолатҳои бандубастшаванди ҷавобгарии ҷиноятиро барои даъвати оммавӣ барои амалӣ намудани фаъолияти экстремистӣ (ифротгарӣ) ва сафедкунии оммавии экстремизм пешбинӣ намудааст, ки он агар бо истиро-

да аз воситаҳои ахбори омма (ВАО) ё шабакаи интернет содир шуда бошад.

Ҳаракати аввали қисми 2 моддаи 307<sup>1</sup> КҶ ҶТ ин даъвати оммавӣ барои амалӣ намудани фаъолияти экстремистӣ (ифротгарӣ) ва сафедкуни оммавии экстремизм тавассути ВАО мебошад. ВАО – ин матбуоти даврӣ, ҳамчунин агентиҳои иттилоотӣ, барномаҳои телевизиону радио, кинохроникаҳо, сабтҳо ва барномаҳои аудио ва аудиовизуалӣ мебошанд, ки дар як сол на камтар аз як маротиба тавассути эфир ё кабел паҳн мешаванд. Дар асоси талаботи моддаи 30 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба инсон озодии сухан ва истифодаи вассоити ахборро пешниҳод намуда, дар як вақт муқаррар менамояд, ки истифодаи ин озодӣ дар ҳудуди кишвар бо мақсади таблиғот ва ташвиқоте, ки бадбинӣ ва хусумати иҷтимоӣ, нажодӣ, динӣ, миллӣ ва забониро бармеангезад, манъ аст. Ҳамчунин Қонуни ҶТ “Дар бораи ВАО” аз 19 марта соли 2013 таҳти № 961 дар моддаи 6 талаб менамояд, ки суиистифода аз озодии сухан бояд роҳ дода намешавад ва интишори маълумоти дорои сирри давлатӣ ё ахбори дигари бо қонун ҳифзшаванд, ахборе, ки барои бо зӯрӣ сарнагун сохтан ё тағйир додани соҳти конститутсионӣ, ба содир намудани чиноят, барангехтани кинаю адовати нажодӣ, миллӣ, маҳалгарӣ, динӣ, забонӣ, ташвиқоти ҷанг, зулму зӯроварӣ, фаъолияти терористӣ ва экстремистӣ, ҳалалдор кардани тамомияти арзӣ ва мустақилияти давлат даъват мекунад, инчунин мавод ё предметҳои порнографиро таблиғ ва ташвиқ мекунад, манъ аст.

Ҳамин тавр, дар Тоҷикистон аз тарафи ВАО паҳн кардани маводи мазмуни экстремистидошта ва истифода аз ҳатҳои алоқаи истифодаи умум барои амалигардонии фаъолияти экстремистӣ ва сафедкуни оммавии экстремизм манъ аст.

Ҳангоми даъвати оммавӣ барои амалӣ намудани фаъолияти экстремистӣ ва сафедкуни оммавии экстремизм бо истифода аз ВАО талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба экстремизм» аз 2-юми январи соли 2020 бояд ба назар гирифта шавад.

Ҳаракати дигар ин даъвати оммавӣ барои амалӣ намудани фаъолияти экстремистӣ ва сафедкуни оммавии экстремизм тавассути интернет мебошад. Интернет – ин маҷмӯи шабакаҳои иттилотӣ- коммуникатсионие мебошад, ки компьютерҳоро, новобаста аз ҳудуди ҷойгиршавиашон, бо истифода аз протоколи интернет (IP) ва протоколи таҳвили иттилоот (TCP) ба якдигар пайваст мекунад.

Айни ҳол дар Интернет ҷой додани иттилоот вобаста ба даъвати оммавӣ барои амалӣ намудани фаъолияти экстремистӣ

(ифротгарой) ва сафедкунни оммавии экстремизм ба воситаи интернет тавассути сомонаҳо ба роҳ монда шудааст. Сомона (торнамо, саҳифа дар интернет) – маҷмӯи иттилоот ва нармағзор (программное обеспечение), ки дар шакли муайян ва бо ҳам алоқаманд (абарматн) ифода шудааст ва тавассути суроғаи муайянни интернетӣ дастрас аст.

Технологияҳои муосири иттилоотӣ, баҳусус шабакаи Интернет омили стратегие мебошанд, ки ташкилотҳои терористӣ ва ҷонибдоронашон аз онҳо ҷиҳати пешбуруди ташвиқоти густурдаи экстремистӣ, ба сафҳои худ ҷалб намудани аъзои нав, омода ва роҳбарӣ намудан ба амалҳои экстремистӣ ва терористӣ истифода мебаранд. Таҳқики фазои иттилоотии Тоҷикистон аз афзоиши сатҳи истифодабарии Интернет ҷиҳати паҳн намудани ғояҳо ва даъватҳои экстремистию терористӣ гувоҳӣ медиҳад. Айни ҳол дар Тоҷикистон қарib 3 милион муштариёни шабакаи Интернет мавҷуд буда, зиёда аз 80 фоиз онҳо ҳадафмандона ё гайрииҳтиёр тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ба маводи дорои ҳусусияти экстремистӣ дастрасӣ пайдо менамоянд. Бинобар ин мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муайян ва манъ намудани паҳши сомонаҳои тарғибкунандай маводи экстремистӣ бояд фаъол бошанд. Тавассути шабакаи Интернет содиркунни ҷиноятҳои экстремистӣ дар солҳои охир фаъол гардидааст. Масалан, аз тарафи Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2015 парвандай ҷиноятӣ нисбати шаҳрванд А.Б. бо моддаҳои 307<sup>1</sup> қисми 2 ва 401<sup>1</sup> Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тасдики фикри айбордоркунӣ ба суд фиристода шуда буд. Шаҳрванд А.Б. барои он ғунаҳгор дониста шудааст, ки охирҳои моҳи октябриси 2015 дар сомонаи иҷтимоии «Одноклассники» бо номҳои мустаор саҳифаҳо кушода, дар онҳо расми зани силоҳбадастро гузашта, ҳудро ҳамчун зани ҷиҳоӣ муаррифӣ намудааст. Ҳамчунин ўз тариқи сомона бо Маърифат ном узви ташкилоти экстремистӣ-терористии «Давлати Исломӣ» шиносой пайдо намуда, бо даъвати вай барои ба Давлати Сурیя хиҷрат намудан ва шомил шудан ба ташкилоти мазкур розӣ шуда, 23 январи соли 2015 тавассути ҳатсайри Душанбе – Истамбул ба шаҳри Истамбули давлати Туркия парвоз намудааст. 24 январи соли 2015 ўз бо Маърифат, шавҳари вай – Абубакр ва ду фарзанди ноболиги онҳо аз шаҳри Истамбул ба шаҳри Газиентеппай Туркия сафар намуда, баъди 8 рӯзи иқомат дар ин шаҳр, сарҳади давлатии Туркия ва Суріяро гайриқонунӣ убур намуда, дар шаҳри Дайрӯззори давлати Сурія, ки таҳти тасарруфи ташкилоти экстремистию терористии «Давлати Исломӣ»

қарор дошт, ба ин ташкилот пайвастааст. Шаҳрванд А.Б. муддати 8 моҳ бо супориши роҳбарияти ташкилоти экстремистию террористии бо ном «Давлати Исломӣ» ба ҷалби дигар шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайати ин гурӯҳ ба воситаи сомонаҳои интернетӣ машғул шудааст. Инчунин, шаҳрванд А.Б., ҳангоми дар шаҳрҳои Дайрӯззор ва Табқаи давлати Сурия қарор доштанаш, бо хешовандон ва шиносонаш паёмакҳо фиристода, онҳоро ба фаъолияти экстремистӣ даъват намудааст. Бо ҳукми суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе аз 24 феврали соли 2015 ба шаҳрванд А.Б. барои содир намудани ҷиноятҳои номбурда ҷазои аз озодӣ маҳрумӣ ба муҳлати 13 сол, бо адой ҷазо дар колонияи ислоҳии дорои ниҳозми умумӣ ва маҳрум кардан аз ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти муррабиягӣ ба муҳлати 2 сол таъйин гардид<sup>7</sup>.

Ҳангоми истифодаи сомона вобаста ба шаҳси ҷойгиркунандай иттилоот дар сомона ду масъала мавриди назар аст:

1. Ҳуди соҳиби сомона дар он иттилоот ҷойгир мекунад;
2. Дар сомонаи шаҳси дигар иттилоотро ҷойгир менамояд.

Аз рӯйи соҳти таркибиаш моддаи 307<sup>1</sup> КҔ ҔТ расмӣ мебошад. Ҕиноят аз лаҳзаи ба таври оммавӣ даъват кардан ё тавассути воситаҳои аҳбори омма ё шабакаи Интернет даъват кардан барои амалӣ намудани фаъолияти экстремистӣ (ифротгарӣ), новобаста аз он, ки мақсади таъсири онҳо ба шаҳрвандон амалӣ гашт ё не, инчунин аз лаҳзаи сафедкунии оммавии экстремизм хотимаёфта дониста мешавад.

Дар қисми 3 моддаи 307<sup>1</sup> КҔ ҔТ барои содир намудани кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои 1 ва 2 307<sup>1</sup> КҔ ҔТ, ки такроҷан ва дар ҳолати ретсиви ҳавфнок ва ё маҳсусан ҳавфнок содир шуда бошад, ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст.

Тарафи субъективии ҷиноят танҳо дар қасди бевосита ифода мегардад. Яъне, шаҳс дарк менамояд, ки ба таври оммавӣ шаҳсонро барои амалӣ намудани фаъолияти экстремистӣ (ифротгарӣ) ва (ё) сафедкунии оммавии экстремизм даъват намуда истодааст ва ҳоҳони содир шудани чунин кирдор мебошад.

Ангезаи ҷиноят барои бандубаст кардани он аҳаммият надорад.

Мақсади ҷиноят – ҷалб намудани шаҳрвандон дар ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ ва сафедкунии оммавии он мебошад.

<sup>7</sup> <http://prokuratura.tj/news-tj/587-zayavlenie-generalnoj-prokuratury-respublikitadzhikistan-38.html>

Субъекти моддаи 307<sup>1</sup> КЧ ЧТ умумӣ, яъне шахси мукаллафи ҷисмонии ба синни 16 расида шуда метаовнад.

Категорияи ҷинояте, ки дар моддаи 307<sup>1</sup> КЧ ЧТ мукаррар гардидааст: қисми 1 миёна; қисмҳои 2 ва 3 вазнин.

### **Ташкили иттиҳоди экстремистӣ (ифротгароӣ)**

Ташкили иттиҳоди экстремистӣ (ифротгароӣ) ҳамчун ҷиноят дар моддаи 307<sup>2</sup> КЧ ЧТ мукррар гардида, ин модда аз 3 қисм ва эзоҳ иборат мебошад.

Дар Тоҷикистон ташкил ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, динӣ ва дигар ташкилотҳои гайритичоратӣ, ки мақсад ва амалҳояшон барои амалигардонии фаъолияти экстремистӣ равон карда шудааст манъ карда шудааст. Дар ҳолатҳои аз ҷониби иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, динӣ ё дигар ташкилотҳои гайритичоратӣ ва воҳидҳои дигари таркибии минтақавии онҳо амалӣ гардонидани фаъолияти экстремистӣ, ки сабабгори поймол гаштани ҳукуқу озодии инсон ва шаҳрванд, расонидани зиён ба шахсият, саломатии инсон, муҳити зист, тартиботи ҷамъиятӣ, амнияти давлат, моликият, манғиатҳои қонунии иқтисодии шаҳсони ҳуқуқӣ ё воқеӣ ва ё ҳангоми расонидани зиён ба давлат ва ҷамъият чунин ташкилотҳои динӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ё дигар ташкилотҳои гайритичоратӣ барҳам дода шуда, фаъолияти чунин иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳои динӣ, ки шахси ҳуқуқӣ ҳисоб намеёбанд, бо қарори суд дар асоси пешниҳоди Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё прокурори тобеи ў манъ карда мешавад. Дар КЧ ЧТ бошад, барои ташкили иттиҳоди экстремистӣ (ифротгароӣ) дар моддаи 307<sup>2</sup> ҷавобгарии ҷиноятӣ мукаррар намудааст.

Зери мағҳуми ташкили иттиҳоди экстремистӣ, яъне гурӯҳи муташаккили шаҳсон барои тайёр ё содир намудани ҷиноятҳои дар моддаҳои 157, 158, 160, 185, 188, 189, 237, 237<sup>1</sup>, 242, 243 (ҷиноятҳои хусусияти экстремистӣ дошта) пешбининамудаи КЧ ЧТ аз нигоҳи бадбинӣ ё қинаю адовати идеологӣ, сиёсӣ, находӣ, миллӣ, маҳалгароӣ, ё динӣ, ҳамчунин аз нигоҳи бадбинӣ ё қинаю адovat nisbati kadem як гурӯҳи иҷtimoӣ, инчунин роҳбарӣ ба чунин иттиҳоди экстремистӣ, ба ҷузъ ё томҳои ба чунин иттиҳод дохилшаванда, ҳамчунин ташкили иттиҳоди ташкилкунандагон, роҳбарон ё дигар намояндагони ҷузъ ё томҳои чунин иттиҳод бо мақсади таҳияи нақшаҳо ва (ё) шароит барои содир намудани ҷиноятҳои хусусияти экстремистӣ дошта, фаҳмида мешавад.

Иттиҳоди (ташкилоти) экстремистӣ (ифротгароӣ) – ин, тибқи асосҳои пешбининамудаи Қонуни ЧТ «Дар бораи

муқовимат ба экстремизм» гурӯхи муташаккили шахсон, ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, динӣ ё ташкилоти дигаре, ки нисбати онҳо қарори эътибори қонунӣ пайдо кардаи суд дар бораи барҳам додан ё маъни фаъолияташ бинобар ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ мавҷуд аст. Аломатҳои иттиҳоди экстремистӣ дар муташаккилӣ ва устувории он ифода мегардад, яъне, будани оиннома, роҳбар (лидер) ё ядрои роҳбару қонунанд, ҷой доштани сохтори муайян, мисол, воҳидҳои марказӣ ва минтақавӣ, доштани рамз, интизоми саҳт, ки ба меъёрҳои рафтории чунин ташкилот асос ёфтааст ва ғайра. Ба ин сифат, мисол, дохил мешаванд ташкили гурӯҳҳо, ки тамаюли миллатгарӣ ва фашистӣ доранд.

Иттиҳодияҳои (ташкилотҳои) ҷамъиятӣ ва динӣ ташкилотҳои эътироф карда мешаванд, ки дар онҳо шаҳрвандон мувофиқи тартиботи муқарраргардида дар асоси умумияти манфиатҳояшон барои қонеъ гардонидани талаботи маънавӣ ё дигари гайримоддӣ ихтиёран муттаҳид гардидаанд.

Оид ба иттиҳодияни динӣ ҳаминро гуфтан зарур аст, ки мувофиқи моддаи З Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 марта соли 2009, № 489 «Дар бораи озодии вичҷон ва иттиҳодияҳои динӣ» иттиҳодияни динӣ ин иттиҳоди ихтиёри пайравони як дин ба мақсади якҷоя анҷом додани ибодат ва маросимҳои динӣ, таълими динӣ, инчунин паҳн намудани эътиқоди динӣ, эътироф карда мешавад. Иттиҳодияни динӣ чунин аломатҳоро доро мебошад:

- 1) иттиҳоди пайравони як дин;
- 2) анҷом додани ибодат ва маросимҳои динӣ;
- 3) таълими динӣ, инчунин паҳн намудани эътиқоди динӣ.

Қонунгузор дар Қонуни зикргардида ду шакли иттиҳодияҳои диниро пешбинӣ кардааст:

1) Ҷамоаи динӣ – иттиҳоди ихтиёри ва мустақили шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, бо мақсади якҷоя анҷом додани ибодат ва қонеъ гардонидани дигар эҳтиёҷоти динӣ ташкил карда шудааст.

2) Ташкилоти динӣ – иттиҳоди ихтиёри ва мустақили шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо мақсади якҷоя анҷом додани ибодат, таълими динӣ ва паҳн кардани эътиқоди динӣ ташкил карда шудааст.

Дар баробари иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва динӣ, Қонунгузор ҳамчун ташкилоти экстремистӣ ташкилотҳои дигари гайритворатиеро низ дохил намудааст, ки нисбати онҳо тибқи асосҳои пешбининамудаи Қонуни мазкур оид ба барҳам додан ё

манъ намудани фаъолият, вобаста ба машғул шудан ба фаъолияти экстремистӣ қарори суд ба қувваи қонун даромадааст.

Аз рӯйи меъёрҳои Қонуни ҶТ «Дар бораи муқовимат ба экстремизм» бар меояд, ки танҳо суд хукуқ дорад, ки иттиҳодро ҳамчун иттиҳоди экстремистӣ эътироф намуда, онро барҳам дидад ё фаъолияти онро манъ намояд. Дар ин радиф барои қабул намудани чунин қарори судӣ бояд асосҳои кофӣ мавҷуд бошад. Асоси манъ намудани фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва динӣ ё дигар ташкилотҳои гайритичоратӣ – ин равон гардиҳани фаъолияти иттиҳодияҳои мазкур барои иҷрои мақсадҳои (амалҳои экстремистӣ) зерин мебошад:

- а) ба тарзи маҷбурий тағиیر додани соҳти конститутсионӣ ва ҳалалдор соҳтани ягонагии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- б) зарар расонидан ба амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- в) ғасб ё тасарруфи ҳокимиюти;
- г) ташкил кардани гурӯҳҳои мусаллаҳи гайриқонунӣ;
- д) амалӣ гардонидани фаъолияти террористӣ;
- е) ангезонидани муноқишаҳои нажодӣ, миллӣ ё динӣ, инчунин муноқишаҳои иҷтимоӣ, ки ба зӯроварӣ ё даъват ба зӯроварӣ алоқаманд аст;
- ж) паст задани шаъни миллӣ;
- з) ба амал оварданӣ бетартибиҳои оммавӣ, авбошиӣ ва ҳарбкорӣ бо сабабҳои душманиӣ ё бадбинии идеологӣ, сиёсӣ, нажодӣ, миллӣ ё динӣ ва ё бо сабабҳои бадбинӣ ё душманиӣ нисбати ягон гурӯҳи иҷтимоӣ;
- и) ташвиқоти ягона будан, бартарӣ доштан ё номукаммалии шаҳрвандон бо хусусиятҳои муносибати онҳо ба дин, тамоюли иҷтимоӣ, нажодӣ, миллӣ ва ё забонии онҳо;
- к) даъватҳои оммавӣ барои амалӣ гардонидани фаъолияти мазкур ё иҷрои амалҳои номбаршуда;
- л) маблағгузорӣ ба фаъолияти мазкур ё расонидани қӯмак барои амалӣ гаштани он, ҷудо кардани манзил, базаҳои таълимӣ, полиграфӣ, моддӣ-техникӣ, алоқаҳои телефонӣ, факсӣ, хизматрасонии иттилоотӣ, дигар воситаҳои моддӣ-техникӣ ба рои амалӣ шудани ин фаъолият.

Ҳамчун иттиҳоди экстремистӣ фаъолияти иттиҳоди экстремистии “Давлати исломии Ироқу Шом” (ДИИШ), Ҷабҳат ан Нусра аз 14 апрели соли 2014 ва Ҳизби нахҷати исломии Тоҷикистон аз 29 сентябри соли 2015 дар асоси ҳалномаи Суди Олии ҟТ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шуд.

Объекти ҷиноят муносибатҳои ҷамъиятие, ки дар соҳаи аз ҷониби шаҳрвандон амалӣ гардонидани хукуқҳои худ оид ба ташкил кардани иттиҳодиҳои ҷамъиятӣ ба миён меоянд, мебо-

шанд. Инчунин, объекти ин чиноят фаъолияти мұтадили институтхой қамъиятін давлаттің қисоб меравад. Дар сурати амалй ғаштани фаъолияти экстремистии иттиходияхой қамъиятін ташкилотхой динін ҳуқуқу озодии инсон поймол шуда, ба шахсият, саломатии инсон, мұхити зист, тартиботи қамъият, моликият, манғиатхой қонунии иқтисодии шахсони вөкөй ва (ё) ҳуқуқын, ба давлат әр қамъият расонидани зиён расонида мешавад.

Тарафи объективии ин чиноят дар фаъолияти шахсони мұшахас оид ба ташкили иттиходи экстремисті, рохбарй ба чүнин иттиходия, инчунин ташкили иттиходи ташкилкунандагон әр иттиходи рохбарон ифода мегардад (коркарди оиннома, тайёр карданы барнома, ташкили маросими қабулы қасамхурй, банақшагирий, тайёр ва амалй гардонидани амалхой экстремистін вағ.).

Кирдорхой номбаршуда танқо он вақт таркиби чинояты болғандаи 307<sup>2</sup> КЧ пешбинишударо ташкил медиҳанд, ки агар онхо барои тайёр әр содир намудани чиноятхой хусусияти экстремистидошта (моддаи м.157, 158, 160, 185, 188, 189, 237<sup>1</sup>, 242 ва 243 КЧ) равона шуда бошанд.

Мисоли ташкили иттиходи экстремисті, ки дар он тарафи объективии чиноят ба таври равшану возех нишон дода шудааст, дар зер меоварем.

Аз чониби коллегияи судй оид ба парвандахои чиноятии Суди Олии Қумхурии Тоҷикистон парвандай чинояті нисбати Шарифҷони З. бо моддаи 187 қисми 2, моддаи 307<sup>2</sup> қисми 2 моддаи 307<sup>3</sup> қисми 2, моддаи 104 қисми 2 бандҳои “ж, з, м”, моддаи 32 қисми 3-104 қисми 2 бандҳои “ж, з, м”, 196 қисми 3, моддаи 179 қисми 3 бандҳои “а, г”, моддаи 195 қисми 2 бандҳои “а, б”, моддаи 165 қисми 4 бандҳои “а, б”, Сайдов С.С. бо моддаи 187 қисми 2, моддаи 307<sup>2</sup> қисми 2, моддаи 307<sup>3</sup> қисми 2, 1792 қисми 1, Файзиев Р.С. ва Амирходжоев Р. бо моддаи 187 қисми 2, моддаи 307<sup>2</sup> қисми 2, моддаи 307<sup>3</sup> қисми 2 ва ноболиг Раҷабҷони З. бо моддаи 179 қисми 3, бандҳои “а”, “г” Кодекси чинояті баррасӣ гардид. Номбурдагон барои он айборд дониста шудаанд, ки Шарифҷони З. соли 2015 бо воситай сомонаҳои интернетті бо аъзёни фаъоли иттиходи чиноятии «Давлати исломӣ», ақидаҳои ифратгарона пайдо карда, бо онхо робита барқарор намуда, бародари ноболиги худ Раҷабҷони З., писарамаконаш Амирходжоев Р. ва Файзиев Р.С. барои содир намудани чиноятхой вазнин ва маҳсусан вазнин ҷалб намуда, бо онхо парчами «Давлати исломӣ»-ро омода намуда, дар гушаҳои гунонги ш. Қурғонтеппа расм гирифта, онро дар сахни масциди маҳаллаи Зарбдори ш. Қурғонтеппа овехтаанд.

13-уми августи соли 2016 Шарифчони З. бо супориши роҳбарони иттиҳоди чиноятӣ бо сабаби ақидаҳои зиддидинӣ доштан ҳамсоядҳааш сокини дехаи Илтии чамоати Мөҳнатобо-ди ноҳияи Боҳтар Назаров қисми С.-ро бо истифодаи корд ба қатл расонидааст.

Инчунин охирҳои соли 2016 барои анҷоми амалҳои терро-ристӣ дар ҳудуди ш. Қурғонтеппа аз ҷониби аъзоёни “Давлати исломӣ” вазифадор шуда, ба воситаи низоми интиқоли маблағи пулӣи электронӣ дар ду ҳолат барои харидории унсурҳои таҷхизоти таркандай худсоҳт аз ҳориҷа маблағузорӣ гардида, 08.01.2017 сол таҷхизоти таркандай худсоҳти омодакардаашонро зери автомашинаи хизматии патрулии тамғаи ВАЗ-21010, рақами қайди давлатиаш 0515М03, гузошта, онро соати 0730 дақиқа ба воситаи занги телефонӣ ба кор дароварда, таркиш ба амал овардааст.

Ғайр аз ин, ў 30.01.2017 сол таҷхизоти таркандай худсоҳти дигарро дар қӯчаи Айни ш. Қурғонтеппа, назди бинои №156, зери автомашинаи тамғаи «Хундай Голлопер»-и шаҳрванд Эгамбердиев Т.В. гузошта, соати 0757дақиқа ба воситаи занги телефоны мобилий ба кор даровардааст, ки дар натиҷа таркиш ба амал омада ба автомашинаи мазкур ҳисороти қалон расонида шудааст.

Шарифчони З. кирдорҳои чиноятии худро идома дода, 12.03.2017 сол соати 2130 дақиқа дар канори роҳи пиёдагарди қӯчаи Айни ш. Қурғонтеппа, назди бинои Прокуратураи ҳарбии гарнizonи Қурғонтеппа такроран таҷхизоти таркандай худ-соҳт гузошта, ба воситаи мавҷи ратсия онро ба кор дароварда, дар натиҷа таркиш ба миён омада, пиёдагард Раҳмонов Ҳ. бо гирифтани ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ дар ҷойи ҳодиса ба ҳалокат расидааст.

Бо ҳукми колегияи суди оид ба парвандаҳои чиноятии Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.09.2017 сол номбурдагон бо моддаҳои дар боло қайдгардида гунаҳгор дониста шуда, Шарифчони З. ба ҷазои якумра аз озодӣ маҳрум соҳтан, Саидов С.С.15 сол, Файзиев Р.С. 14 сол, Амирходжоев Р.13 сол ва ноболиг Раҷабҷони З. 5 сол аз озодӣ маҳкум гардианд.

Тарафи субъективии ин чиноят дар қасди бевосита ифода мегардад.

Ангезаи чиноят аломати ҳатмии он буда, он дар диспозит-сияи модда пешбинӣ шудааст, ки мувофиқи он ҷунун ит-тиҳодияҳои экстремистӣ аз нигоҳи бадбинӣ ё қинаю адovati идеологӣ, сиёсӣ, наjодӣ, миллӣ, маҳалгарӣ, динӣ, ҳамчунин аз нигоҳи бадбинӣ ё қинаю адovati nisbati ягон гурӯҳи иҷтимоӣ

ташкил карда мешаванд. Муайян намудани ақалан яке аз ин аломатхō ҳатмī мебошад.

Мақсади чинояти мазкур низ дар диспозитсияи модда пешбинӣ шудааст, ки он таҳия кардани нақшаҳо ё ба вучуд овардани шароитҳо барои содир намудани чиноятҳои хусусияти экстремистидошта мебошад.

Субъекти чиноят – ташкилкунандагон ва роҳбарони иттиҳодияи экстремистӣ ё ҷузъу томҳои чунин иттиҳодияҳо мебошанд, яъне, лидерҳои чунин гурӯҳҳо, ки ҷарайони фаъолияти чунин иттиҳодро, инчунин амалӣ гардонидани онро муайян мекунанд.

Қисми 2-юми ин модда ҷавобгарии чиноятиро танҳо барои як ҳаракат, яъне иштирок кардан дар иттиҳоди экстремистӣ пешбинӣ менамояд. Яъне, субъектони ин чиноят шахсоне мебошанд, ки дар фаъолияти иттиҳодияҳои экстремистӣ иштирок мекунанд, новобаста аз иштирок кардан дар актҳои мушаҳҳаси экстремистӣ. Яъне, чиноят аз лаҳзаи иштирок дар фаъолияти иттиҳодияҳои экстремистӣ, ба монанди аъзо шудан, аз номи ин иттиҳодияҳо баромад намудан, хотима мейбад.

Мисоли амалии қисми 2 моддаи 307<sup>2</sup>.

Келдиев И.Ч. моҳи сентябр соли 2011 дар ҳудуди шаҳри Москваи Федератсияи Россия бо роҳбари иттиҳоди чиноятии терористӣ-экстремистии ҷамоати «Ансоруллоҳ» Султонов М.Н. шинос шуда, аз охирин дар бораи мақсадҳои иттиҳоди зикршуда, яъне бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани соҳти конституцioniи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар заминаи он барпо кардани давлати исломӣ маълумот гирифта, бо роҳи байъат (савгандёдкуни) барои иштирок дар ин иттиҳод розигӣ додааст.

Ӯ моҳҳои сентябр – декабри соли 2011 бо супориши Султонов М.Н. ба иттиҳоди чиноятӣ рафиқонаш Абдушукуров Н.Н., Азимов И.И. ва Раҳматуллои Б. ҷалб намуда, баъдан ба вилояти Вазиристони Ҷумҳурии Исломии Покистон рафта, ба ҳуд таҳаллуси “Маҳдӣ”-ро интиҳоб намуда, дар марказҳои терористии ҷамоати «Ансоруллоҳ» дарсхои ҳарбӣ омӯхта, бо мақсади иҷро намудани супоришҳои роҳбарияти ин иттиҳод дар марказҳои терористии ҷамоати «Ансоруллоҳ» зиндагӣ кардааст.

Дар як вақт Келдиев И.Ч. аз моҳи июли соли 2012 то моҳи январи соли 2013 мунтазам бо аъзоёни фаъоли иттиҳод Азимов И.И. ва Раҳматуллои Б., ки бо дастури Султонов М.Н. барои зиёд намудани сафи аъзоён ба шаҳри Ҳуҷанд рафта буданд, робитаи телефонӣ ва электронӣ (интернетӣ) барқарор карда, аз онҳо дар хусуси иҷрои супоришҳои роҳбарони иттиҳод аҳборот ги-

рифта, оид ба фаъолияти чиноятии яқдигар маълумотдор гаштанд.

Бо пешниҳоди ў моҳи марта соли 2012 Абдушукоров Н.Н. низ ба вилояти Вазиристони Ҷумҳурии Исломии Покистон рафта, дарсҳои ҳарбӣ ва ҷангӣ омӯхтааст.

Давоми солҳои 2011-2014 Келдиев И.Ч. бо супориши роҳбарони ҷамоати «Ансоруллоҳ» дар сафи ташкилотҳои террористӣ-экстремистӣ, аз қабили «Талибон» ва «Ал-Қоида» дар муҳорибаҳои ҳарбӣ бар зидди қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Покистон, Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ва Иёлоти Муттаҳиди Амрико фаъолона иштирок намудааст. Ҳамчунин, иштироки ў дар ҳайати иттиҳоди ҷиноятни террориста ва экстремистии ҷамоати «Ансоруллоҳ» имконият фароҳам овардааст, ки давоми солҳои 2011-2013 аъзоёни он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади амалӣ намудани нақшаҳои иттиҳод ҷиноятҳои вазнин ва маҳсусан вазнин содир намоянд.

Келдиев И.Ч. дидою дониста, ки бо ҳалномаи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамоати «Ансоруллоҳ» дар қаламравӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкилоти террористӣ-экстремистӣ эътироф шуда, фаъолияташ манъ гаштааст, бо ичро намудани супоришҳои роҳбарияти он берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бар зидди шаҳрвандони Тоҷикистон ва манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиноятӣ вазнин содир намудааст.

17 январи соли 2019 бо ҳукми суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе Келдиев И.Ч. дар содир намудани ҷиноятҳои бо моддаҳои 187 қисми 2, 307<sup>2</sup> қисми 2 ва 307<sup>3</sup> қисми 2-и КҔ ҶТ пешбининишуда гунаҳгор дониста, ба ў ҷазои ниҳоӣ дар намуди маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати 14 сол, бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи иштирок дар фаъолияти ҳама гуна хизбҳои сиёсӣ ба муҳлати 3 сол, бо адo кардан ҷазо дар колонияи ислоҳии низоми пурзӯр, таъйин карда шудааст<sup>8</sup>.

Дар қисми 3 моддаи 307<sup>2</sup> КҔ ҶТ ҷавобгарии ҷиноятӣ барои содир намудани кирдорҳои дар қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда пешбининишуда, ки такроран ё бо истифодаи мақоми хизматӣ содир шуда бошад. Ҕавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст.

Субъекти қисми 3 моддаи 307<sup>2</sup> КҔ ҶТ шаҳсоне мебошанд, ки чи дар хизмати давлатӣ (шахсони мансабдор) ва чи шахсоне, ки дар хизмати ғайридавлатӣ мебошанду, лекин имконияти истифодаи мақоми ишғолкардаашонро бо мақсади амалигардони-

<sup>8</sup> ОКИБАТИ ПАЙРАВИ БА ХИЗБУ ҲАРАКАТҲОИ ТУНДГАРОЮ ТЕРРОРИСТИЙ <http://www.prokuratura.tj/news-tj/912-alasai-ayati-mushovara-dar-prokuraturai-general-249.html>.

дани фаъолияти экстремистӣ доранд (масалан, раисони ҳизбҳои сиёсӣ).

Дар эзоҳи моддаи 307<sup>2</sup> КҶ ҶТ тартиби озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ҷинояти мазкур пешбинӣ шудааст. Ин модда муқаррар менамояд, ки агар шаҳс ихтиёран аз иштирок кардан дар иттиҳоди экстремистӣ даст қашад, он гоҳ ӯ аз ҷавобгарии ҷиноятӣ барои чунин кирдор озод карда мешавад.

Категорияи ҷинояте, ки дар моддаи 307<sup>2</sup> КҶ ҶТ муқаррар гардидааст: қисмҳои 1 ва 2 вазнин; қисми 3 маҳсусан вазнин.

### **Ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ (ифротгарӣ)**

Дар баробари ташкили иттиҳоди экстремистӣ, КҶ ҶТ дар моддаи 307<sup>3</sup> барои ташкили фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ё динӣ ё дигар ташкилоте, ки нисбати он аз ҷониби суд қарори эътибори қонунӣ пайдо карда дар бораи барҳам додан ё манъи фаъолияташ бо сабаби ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ қабул шудааст, ҷавобгарии ҷиноятиро муқаррар намудааст. Яъне КҶ ҶТ ташкили дубораи ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ё динӣ ё дигар ташкилоро, ки фаъолияти экстремистишон бо қарори суд манъ карда шудааст, иҷозат намедиҳад.

Моддаи 307<sup>3</sup> аз 2 қисм ва эзоҳ иборат мебошад.

Бо мақсади таъмини таҷрибаи ягонаи судӣ дар асоси моддаи 27 Қонуни конституцioniи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 31 августи соли 2007 №7 "Дар бораи таҷрибаи баррасии парвандажои ҷиноятӣ марбут ба ташкилотҳои экстремистӣ (ифротгарӣ)" қабул гардид. Дар қарори мазкур зикр шудааст, ки барои экстремистӣ (ифротгарӣ) эътироф намудани фаъолияти ифротии шаҳсони ҳуқуқӣ ва ё воқеӣ, фаъолияти ҳизб, ҳаракат ё дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ё динӣ муқаррар намудан лозим аст, ки ҳаракатҳои онҳо барои ба тарзи маҷбурий тағиیر додани соҳти конституцioniй ва ҳалалдор соҳтани ягонагии Ҷумҳурии Тоҷикистон, зарар расонидан ба амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, гасб ё аз худ намудани салоҳияти ваколатҳои ҳокимиюят, ташкил кардани гурӯҳҳои мусаллаҳи гайриқонунӣ, амалӣ гардонидани фаъолияти террористӣ, ангезонидани муноқишаҳои најодӣ, миллӣ ё динӣ, инчунин муноқишаҳои иҷтимоӣ, ки ба зӯроварӣ ё даъват ба зӯроварӣ алоқаманд аст, паст задани шаъни миллӣ, ба амал овардани бетартибиҳои оммавӣ, авбошӣ ва ҳаробкорӣ бо сабабҳои душманий ё бадбинии идеологӣ, сиёсӣ, најодӣ, миллӣ ё динӣ ва ё бо са-

бабҳои бадбинӣ ё душманий нисбати ягон гурӯҳи иҷтимоӣ, ташвиқот оид ба бартарӣ доштан ё номукаммалии шаҳрвандон бе хусусиятҳои муносибати онҳо ба дин, тамоюли иҷтимоӣ, нажодӣ, миллӣ ва ё забонии онҳо, даъватҳои оммавӣ барои амалӣ гардонидани фаъолияти мазкур ё иҷрои амалҳои номбаршуда, маблагузорӣ ба фаъолияти мазкур ё расонидани кӯмак барои амалӣ гаштани он, чудо кардани манзил, базаҳои таълимӣ, полиграфӣ, моддӣ-техникий барои амалӣ шудани ин фаъолият, равона карда шудааст.

Бо ҳалномаи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 марта соли 2006 ташкилотҳои зерин террористӣ ва экстремистӣ дониста шуда, фаъолияти онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шудааст: «Ал-Қоида», «Ҳаракати Туркистони шарқӣ», «Ҳизби Исломии Туркистон» (собиқ ҳаракати Исломии Ӯзбекистон), «Ҳаракати Толибон», «Бародарони мусулмон», «Лашкари Тойиба», «Гурӯҳи исломӣ», «Чамъияти Исломии Покистон», «Чамоати таблиғ», ташкилоти динӣ-миссионерии «Созмони таблиғот» ва «Тоҷикистони озод», «Чамоати Ансоруллоҳ» 4 майи соли 2012, «Гурӯҳи 24» 9 октябри соли 2014, «Давлати исломӣ» 14 апрели 2014, «Ҷабҳат ан Нусра» 14 апрели 2014, «Ҳизби нахҷати исломии Тоҷикистон» 29 сентябри соли 2015.

Фояҳои ин ташкилотҳо комилан бар хилоғи муқаррароти моддаи 1 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон буда ба соҳтори конститутсионӣ ва амнияти давлати соҳибистиклолу мустақили Тоҷикистон ҳавфи ҷиддӣ дорад.

Зери мағҳуми ташкилоти экстремистӣ иттиҳодияи чамъиятӣ, динӣ ё дигар ташкилоти гайритичоратие фаҳмида мешавад, ки нисбати он тибқи асосҳои пешбининамудаи Қонуни ҶТ “Дар бораи муқовимат бо экстремизм” оид ба барҳам додан ё манъ намудани фаъолият вобаста ба машғул шудан ба фаъолияти экстремистӣ қарори суд ба қувваи қонун даромадааст. То ба қувваи қонунӣ даромадани ҳалномаи суд ташкилотро ҳамчун ташкилоти экстремистӣ эътироф кардан мумкин нест, ҳарчанд ки он ба фаъолияти экстремистӣ машғул аст.

Ба иттиҳодияҳои чамъиятӣ, динӣ ё дигар ташкилотҳои гайритичоратӣ ҳангоми ошкор шудани далелҳое, ки оид ба дар фаъолияти онҳо ё дар фаъолияти яке аз воҳидҳои таркибии минтақавии онҳо мавҷуд будани аломатҳои экстремизм, дар бораи роҳ надодан ба чунин фаъолият бо нишондоди асосҳои аниқ, аз ҷумла барои ҳатоғиҳои ҷойдошта пешниҳоди ҳаттӣ бояд дода шавад. Пешниҳод аз ҷониби Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё прокурори ба ў тобеъ эълон карда мешавад. Дар ҳолатҳои қонунгузорӣ пешбинӣ намуда, чунин пешниҳодро мешавад.

тавонад дигар субъекте, ки муборизаро бар зидди экстремизм амалй мегардонаад, эълон кунад.

Дар ҳолате, ки агар дидани чораҳо оид ба андешидан, бартараф намудани ҳолатҳои ҷойдошта мумкин бошад, дар пешниҳод ҳамчунин муҳлати рафъи хатогиҳои ҷойдошта, ки на зиёда аз як моҳ баъд аз эълони пешниҳодро ташкил мекунад, муқаррар карда мешавад.

Дар сурати амалй гаштани фаъолияти экстремистии иттиходияҳои ҷамъиятӣ ё ташкилотҳои динӣ, ки ба поймол шудани ҳуқуқу озодии инсон, зиён ба шаҳсият, саломатии инсон, муҳити зист, тартиботи ҷамъиятӣ, амнияти ҷамъиятӣ, моликият, манфиатҳои қонунии иқтисодии шаҳсони воқеӣ ва (ё) ҳуқуқӣ, ба давлат ё ҷамъият расонидани ҳавфи воқеиро ба вучуд меоваранд, шаҳси вазифадор ё мақомот аз лаҳзаи муроҷиаташ ба суд, бо ариза дар бораи барҳам додани иттиҳодияи ҷамъиятӣ ё ташкилоти динӣ ва дигар воҳидҳои таркибии онҳо ё манъи фаъолияташон ҳуқуқ доранд, ки бо қарори худ фаъолияти иттиҳодияи ҷамъиятӣ ё ташкилоти диниро то аз ҷониби суд дида баромадани ин ариза боз доранд. Ин ҳуқуқ бештар ба Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тааллуқ дорад.

Дар ҳолатҳои боздошти фаъолияти иттиҳодияи ҷамъиятӣ, ташкилоти динӣ ё воҳидҳои минтақавиашон ва дигар воҳидҳои таркибии онҳо ҳамчун муассисаҳои воситаи аҳбори омма ба онҳо истифодаи воситаи аҳбори оммаи давлатӣ, ташкил кардан ва гузаронидани маҷlisҳо, митингҳо, намоишҳо, гирдиҳамоӣ, пикет мондан, дигар амали эътиroz ё ҷорабиниҳои оммавӣ, иштирок дар интиҳобот ва раъйпурсиҳо, истифодаи амонатҳои бонкӣ, истиносӣ истифодаи онҳо барои ҳисоббаробаркуӣ, ки ба фаъолияти ҳочагидориашон алоқаманд аст, товони зиёни (зарари) аз амалҳои онҳо баамаломада, пардохти андозҳо, боҷ ё ҷаримапулӣ ва пардохти шартномаҳои меҳнатӣ манъ карда мешавад.

Боздошти фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ бо тартиби муқарраркардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардонида мешавад.

Манъ кардани фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ё динӣ ё дигар ташкилотҳои ҳусусияти экстремисти дошта дар асоси пешниҳоди Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё прокурори ба ӯ тобеъ ва бо қарори суд сурат мегирад.

Объекти ҷинояти мазкурро муносибатҳои ҷамъиятӣ вобаста ба кафолати баробарҳуқуқии шаҳрвандон ва мустақилияти онҳо аз вобаста ба аломатҳои иҷтимоӣ ва демографӣ, инчунин

асосхой сохтори конститутсионӣ ва амнияти давлат дар умум, ташкил медиҳанд.

Чинояти мазкур аз ду таркиби алоҳида иборат мебошад, яне ташкили фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъияти ё динӣ ё дигар ташкилоте, ки нисбати он аз ҷониби суд қарори эътибори қонунӣ пайдо карда дар бораи барҳам додан ё манъи фаъолияташ бо сабаби ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ қабул шудааст, инчунин иштирок дар фаъолияти чунин ташкилотҳо.

Тарафи объективии чиноят дар ташкили фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъияти ё динӣ ё дигар ташкилот, ки хусусияти экстремистӣ доранд ва фаъолияташон аз ҷониби суд манъ гардидааст, ифода мегардад.

Дар моддаи мазкур сухан дар бораи қасдана ичро накардан қарори суд ва давом додани фаъолияти гайриқонуни ташкилоти манъшуда меравад. Барҳам додани фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъияти ё динӣ ё дигар ташкилотҳо дар асоси мурофиаи гражданий сурат гирифта, натиҷааш дар қарор дарҷ мегардад. Мувофиқи Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон" Кодекси мурофиавии гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳои судие, ки эътибори қонунӣ пайдо кардаанд, бидуни истисно барои ҳамаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракуни махалӣ, шаҳсони мансабдор, шаҳсони воқеӣ ва ҳукуқӣ ҳатмӣ буда, бояд дар тамоми ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон bemamoniyat ичро карда шаванд. Ичро накарданни санади судӣ, ҳамчунин дигар зуҳуроти беэҳтиромӣ нисбат ба суд боиси ҷавобгарии пешбининамудаи қонун мегардад. Агар намояндаи ҳокимияти, хизматчиҳои давлатӣ ё хизматчиҳои мақомоти махаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот, инчунин хизматчиҳои муассисаи давлатӣ, ташкилотҳои тиҷоратӣ ё дигар ташкилот ҳукм, ҳалнома ё санади дигари эътибори қонунӣ пайдонамудаи судро оид ба барҳам додани фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъияти ё динӣ ё дигар ташкилоти хусусияти экстремистидошта қасдан ичро накунанд, инчунин ба ичрои онҳо монеъ шаванд, кирдори онҳо бо моддаҳои 307<sup>3</sup> ва 363, ичро накарданни ҳукми суд, ҳалномаи суд ё санади дигари судӣ, бояд бандубаст карда нашавад. Зоро моддаи 307<sup>3</sup> меъёри махсусро нисбат ба моддаи 363 пешбинӣ намудааст.

Ҳаракати ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ (ифротгарӣ) дар муҳайёе кардани шароит барои давом додани фаъолияти ташкилоти барҳамдодашуда ва гузаштани ташкилот ба ҳолати пинҳонӣ, ташкил кардани махфигоҳҳову биноҳо ба-

рои гузарнидан маҷлисҳо, ҷой кардани аъзои ташкилот, нигоҳ доштани мавод, адабиёт ва дигар ашёҳо, кор карда баромадани нақшаҳои нави фаъолияти ташкилот, аз нав ба қайд гирифтани аъзои ташкилот ва файра, ифода меёбад.

Қисми 2 моддаи 307<sup>3</sup> КҶ ҶТ барои иштирок дар фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, динӣ ё дигар ташкилоте, ки нисбати он аз ҷониби суд қарори эътибори қонуни пайдокарда дар бораи барҳам додан ё манъи фаъолияташ бинобар сабаби ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ қабул шудааст, инчунин мусоидат кардан ба фаъолияти онҳо бо истифода аз во-ситаҳои аҳбори омма, шабакаи интернет ва ё ба тарзи дигар, ҷавобгарии ҷиноятиро муқаррар намудааст.

Тарафи объективии қисми 2 моддаи 307<sup>3</sup> дар ду ҳаракати алоҳида ифода гардидааст, 1) иштирок дар фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, динӣ ё дигар ташкилоте, ки нисбати он аз ҷониби суд қарори эътибори қонуни пайдокарда дар бораи барҳам додан ё манъи фаъолияташ бинобар сабаби ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ қабул шудааст ва 2) мусоидат барои онҳо.

Иштирок, яъне ҳаракати фаъолонаи шаҳс мебошад, ки қарори эътибори қонуни пайдокардаи судро оид ба манъи фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, динӣ ё дигар ташкилоте, ки ба фаъолияти экстремистӣ машғуланд, мадди назар намуда, ба ин ташкилотҳо ҳамроҳ мешавад ва фаъолияти ҷинояткоронаи онҳоро пеш мебарад. Ба монанди иштирок кардан дар маҷлисҳо, ҷамъомадҳои аъзои ин ҳизбу иттиҳод ё ташкилот, иҷро намудани супоришҳои роҳбарияти он, гузаштан ба ҳолати пинҳонӣ ва файра.

Мисоли амалии оқибати иштирок дар ташкилоти экстремистӣ. Муҳаммадиев Фарҳод Туйчиевич санаи таваллудаш 4 марта соли 1995, зодаи шаҳри Душанбе, таҳминан моҳи марта соли 2017 бо истифода аз телефони мобилии тамғаи «SamsungNote» дар сомонаи интернетии «Одноклассники», суроғаи электронии худро бо номи мустаори «Аҳы Брат Бародар» таъсис дода, ҷиҳати аз мақсаду мароми иттиҳодияи экстремистии равияи динии «Салафия» ҳабардор шудан ва ба фаъолияти ин иттиҳодия бо истифода аз шабакаи интернетии «Одноклассники» мусоидат намудан, ба ғурӯҳҳои «Суннат» ва «Аҳли Суннат ва ҷамоат», ки дар онҳо фаъолияти иттиҳодияи зикршуда ҳамаруза тарғибу ташвиқ карда мешавад, аъзо шуда, амал намудааст. Аз ҷумла, Муҳаммадиев Ф.Т. таҳминан аз моҳи марта соли 2017 то лаҳзай дастгир шуданаш бо мақсади мусоидат ба таъмини иштирокаш дар фаъолияти иттиҳодияи экстремистии

равни динии «Салафия» ва тарғибу ташвиқ намудани ақидаи ин иттиҳодия дар суроғаи электронии худ бо номи мустаори «Ахы Брат Бародар» дар сомонаи интернетии «Одноклассники» зиёда аз 352 адад навиштаотҳои ташкилқунандагони иттиҳодияи экстремистии равни динии «Салафия» бо номҳои “Муҳаммад ибни Абдулваҳоб”, “Шайх Ибни Таймия”, “Ибни Усаймин”, “Шайх Албонӣ”, “Шайх Муҳаммад аш-Шавқонӣ”, “Абдулазиз ибни Боз”, “Солеҳ ал-Фаузан” ва “Солеҳ ал-Шайх”-ро ба шумораи зиёди истифодабарандагони ин сомона паҳн намудааст. 7 декабря соли 2017 ҳангоми азназаргузоронии суроғаи электронии Муҳаммадиев Ф.Т. бо номи мустаори «Ахы Брат Бародар» дар сомонаи интернетии «Одноклассники» навиштаотҳои паҳнкардаи ў дар ҳаҷми 40 саҳифа ёфта гирифта шуд. Вобаста ба ин ҳолат, нисбати Муҳаммадиев Ф.Т. аз рӯйи аломати моддаи 3073 қисми 2 Кодекси ҷиноятӣ, яъне барои ташкили фаъолияти ташкилоти экстремиста (ифротгарӣ) парвандай ҷиноятӣ оғоз гардида, минбаъд номбурда бо ҳукми суди ноҳияи И.Сомонии шаҳри Душанбе барои содир намудани ин ҷиноят маҳкум гардида, нисбати ў ҷазои маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати 5 сол таъйин карда шуд<sup>9</sup>.

Мусоидат кардан ба фаъолияти онҳо маънои онро дорад, ки шаҳс бо роҳҳои гуногун, ба монанди қӯмаки молиявӣ, ҷалб кардан ба аъзогии гурӯҳ, нашри маводи таблиғотии онҳо ва гайраҳо ба фаъолият намудани кори ин ташкилотҳо саҳми худро мегузорад.

Тарзи иштирок ва мусоидат ба ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ (ифротгарӣ) дар қисми 2 моддаи 307<sup>3</sup> ҳамчун бо истифода аз воситаҳои аҳбори омма, шабакаи интернет ва ё ба тарзи дигар, муқаррар шудааст. Мағҳуми ВАО ва интернет дар таҳлили моддаи 307 оварда шудааст. Ба ибораи “тарзи дигар”, ҳамчун категорияи баҳододашаванд ҳамагуна намуди мусоидат, аз ҷумла паҳн намудани китобҳо ва маводи таблиғотӣ, парафроштан ва бо ҳуд гирифта гаштани парчами ин гурӯҳҳои экстремистӣ, азнавбакайдигирӣ давлатии онҳо, ташкили ҷала-саҳои ин ташкилотҳо, қӯмаки молиявӣ, додани машвартҳо ва монанди инҳо доҳил мешавад.

Мисоли амалии қисми 2 моддаи 307<sup>3</sup>. Суди шаҳри Душанбе 08 майи соли 2019 дар маҷлиси кушоди судӣ парвандай ҷиноятиро дар ҳайати Раисикунанда Саидшозода З., бо котибии Аҳмадзода А., бо айбории Носиров Тоҷиддин Насриддиновиҷ,

<sup>9</sup> Оқибати иштирок дар ташкилоти экстремистӣ <http://www.prokuratura.tj/66-tojik/news/861-alasai-ayati-mushovara-dar-prokuraturai-general-204.html?highlight=WzMwN10=> .

рӯзи таваллудаш 15 ноябри соли 1982, шаҳрванди Чумхурии Тоҷикистон, зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Ваҳдат, Ҷамоати дехоти Симиганҷ, дехай Қаҳлон, миллаташ тоҷик, таҳситолаш миёнаи асосӣ, оиласдор, соҳиби 2-фарзанд, мувақатан бекор, иҳтинос надорад, бе ҳизб, қаблан суд нашудааст, дар содир кардани ҷинояти бо моддаи 307<sup>3</sup> қисми 2 Кодекси ҷиноятии Чумхурии Тоҷикистон нисбаташ айб эълон карда шудааст баррасӣ намуда, муайян кард.

Носиров Тоҷиддин Насриддиновиҷ таҳминан моҳҳои август–сентябри соли 2016 бо мақсади муҳоҷирати меҳнатӣ ба шаҳри Москваи Федератсия Россия сафар намуда, дар бозори Садоводи шаҳри Москва дар қатори «Б» ба муҳоҷирати меҳнатӣ машғул шудааст. Баъд аз ин, Носиров Т.Н. ҳангоми ба муҳоҷирати меҳнатӣ машғул буданаш дар бозори Садовод бо аъзои ташкилоти террористӣ-экстремистии «Давлати Исломӣ» Саторов Диљшодҷон Очилдиевиҷ шинос шуда, вобаста ба дуруст будани амалҳои содирнамудаи аъзоёни ТТЭ «Давлати Исломӣ» дар Чумхурии Арабии Сурия ва Ироқ сӯҳбат намудаанд. Сипас Саторов Д.О. бо мақсади зиёд намудани сафи аъзоёни ТТЭ «Давлати Исломӣ» ба ҷалб кардани Носиров Т.Н. ба ТТЭ «Давлати Исломӣ» машғул шудааст. Пас аз ин, Саторов Д.О. бо мақсади бовар кунонидани Носиров Т.Н. вобаста ба дуруст будани ғоя ва мақсадҳои ТТЭ «Давлати Исломӣ» бо истифода аз телефони мобилиаш видеогоҳо ва аксоҳи ташкилоти мазкуро ба Носиров Т.Н. нишон дода, охиринро барои тамошо кардани видеонаворҳои аъзоёни ТТЭ «Давлати Исломӣ» ва гӯш кардани дарсхои ақидавӣ дар барномаи иҷтимоии «ZELLO» дар гурӯҳҳои «Роҳнамо ба сӯй Хилофати исломӣ», «Новый Таджикистан 2» ва «Политика и религия» даъват намудааст. Пас аз ин Носиров Т.Н. дар навбати худ бо мақсади таъмин намудани иштироки худ дар фаъолияти ТТЭ «Давлати Исломӣ» ва минбаъд тамошо кардани видеонаворҳо ва хабардор шудан аз фаъолияти ТТЭ «Давлати Исломӣ» ба маблаги 5000 ҳазор рубли русӣ телефони мобилии тамғаи «Lenovo K 900», рангаш сиёҳро ҳаридори намудааст. Пас аз ин, Носиров Т.Н. бо қӯмаки Саторов Д.О. ба телефони мобилии дастрас намудааш барномаи интернетии «ZELLO»-ро наасб карда, бо мақсади дур мондан аз назорати кормандони ҳифзи ҳуқуқ ҳудро бо номҳои мустаори «Абу Умар» ва «Абу Ҷулайби» ба қайд гирифта, дар каналҳои «Роҳнамо ба сӯй Хилофати Исломӣ», «Новый Таджикистан 2» ва «Политика и религия», ки аъзоёни ТТЭ «Давлати Исломӣ» бо номҳои мустаори «Абу Уссомаи Норакӣ»- Назаров Тоҷиддин Маҳмадраҳимовиҷ, «Шаҳомат» Давлатов Умед Фаридуниҷиҷ ва

“Муовия” – Шафиев Сайвалӣ Боронович дарсҳои ақидавиро во-баста ба дуруст будани анҷом додани ҷиҳод ва ғояҳои ТТЭ «Давлати Исломӣ» мегузаштанд, фаъолона иштирок карда, гӯш кардааст.

Ҳамин тариқ, Носиров Т.Н. баъди гӯш кардани амри маъруфҳо ва аз худ кардани мақсад ва ғояҳои ТТЭ «Давлати Исломӣ» бо мақсади ба пуррагӣ иштирок кардан дар фаъолияти ТТЭ «Давлати Исломӣ» ба номи Ҳалифаи «Давлати Исломӣ» «Абубакр ал-Бағдодӣ» байъат бо чунин матн қабул намудааст «Ман Носиров Тоҷиддин Насридиновиҷ, байъат мекунам ба «Абубакри Бағдодӣ-Ал-Ҳусайнӣ- Ал-Қурайшӣ», ки то дами марг амри аз ҷониби ў додашударо иҷро кунам то вакте, ки ба қуфр даъват накунад». Сипас Носиров Т.Н. моҳи ноябрри соли 2017 аз Федератсия Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омада, дар шаҳри Ваҳдат интизори аъзоёни дигари ТТЭ «Давлати Исломӣ» шудааст.

Дар таърихи 21 феврали соли 2019 ҳангоми гузаронидани ҷорабинҳои оперативӣ-ҷустуҷӯй Носиров Т.Н. аз ҷониби кор-мандони Раёсати КДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе дастгир карда шуд. Ҳуди ҳамон рӯз ҳангоми азナзаргузаронии шаҳсии Носиров Т.Н. аз охирин телефони мобилии тамғаи «Lenovo K 900», рангаш сиёҳ ёфта, гирифта шудааст.

Ҳангоми азназаргузаронии телефони мобилии мазкур аз до-хили он видеонаворҳо, аксҳои мансуб ба ТТЭ «Давлати Исломӣ» ва сӯҳабтҳои Носиров Т.Н. бо аъзоёни ТТЭ «Давлати Исломӣ» дар барномаи иҷтимоии «Зелло» ёфта гирифта шудааст.

Бо ҳукми суди шаҳри Душанбе аз 08 майи соли 2019 Носи-ров Тоҷиддин Насриддиновиҷ дар содир намудани ҷиноят бо моддаи 307<sup>3</sup> қисми 2 КЧ ҶТ гунахгор дониста шуда, нисбаташ бо ҳамин модда ҷазо дар намуди маҳрум соҳтан аз озодӣ таъйин карда шуд<sup>10</sup>.

Таркиби ҷиноят аз рӯйи соҳти таркибиаш расмӣ буда, ҷино-ят аз лаҳзаи ташкил, иштирок ё мусоидат ҷиҳати ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ (ифротгарӣ) хотимаёфта дониста мешавад.

Субъекти қисмҳои 1 ва 2 моддаи 307<sup>3</sup> умумӣ мебошад, яъне шаҳси мукаллафи ҷисмоние, ки ба синни 16 расидаааст, шуда метавонад.

Тарафи субъективии ҷиноят дар қасди бевосита ифода ме-гарداد. Яъне шаҳс дарк менамояд, ки фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ,

<sup>10</sup>[http://dushanbe.sud.tj/press/sud0805/?fbclid=IwAR1-YLSXNaMMVXf0smsVxaoCUwfaOgzCZ4bTzODecS04dSjMCddJ\\_1laRNA](http://dushanbe.sud.tj/press/sud0805/?fbclid=IwAR1-YLSXNaMMVXf0smsVxaoCUwfaOgzCZ4bTzODecS04dSjMCddJ_1laRNA)

иттиходияҳои чамъиятӣ ё динӣ ё дигар ташкилоте, ки нисбати он аз ҷониби суд қарори эътибори қонунӣ пайдо карда дар бораи барҳам додан ё манъи фаъолияташ бо сабаби ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ қабул шудааст, ташкил карда истодааст ва ҳоҳони ташкил кардани он аст.

Дар моддаи 307<sup>3</sup> шароити озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. Мувофиқи эзоҳи он шахсе, ки ихтиёран аз иштирок дар фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, иттиходияҳои чамъиятӣ ё динӣ ва ё дигар ташкилоте, ки нисбати он аз ҷониби суд қарори эътибори қонуни пайдо карда дар бораи барҳам додан ё манъи фаъолияташ бинобар сабаби ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ қабул шудааст, даст мекашад, аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешавад, агар дар кирдори ўтаркиби ҷинояти дигар мавҷуд набошад.

Категорияи ҷинояте, ки дар моддаи 307<sup>3</sup> КҶ ҶТ муқаррар гардидааст: қисмҳои 1 ва 2 вазнин.

### **Ташкили таълим ё гурӯҳи таълимии хусусияти динии экстремистидошта**

Ташкили таълим ё гурӯҳи таълимии хусусияти динии экстремистидошта ҳамчун ҷиноят дар моддаи 307<sup>4</sup> КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм иборат мебошад.

Дар моддаи 41 Конститутсияи ҶТ муқаррар карда шудааст, ки ҳар шаҳс ҳуқуқи таҳсил (таълим) дорад. Ҷумҳурии Тоҷикистонтибқи Конститутсияи худ давлати иҷтимоӣ ӯзлон гардида, уҳдадор шудааст, ки барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзанд ва инкишифи озодонаро фароҳам меорад. Ҳуқуқ ба таҳсил яке аз ҳуқуқҳои муҳимми иҷтимоӣ инсон мебошад, ки баҳри рушди шаҳсият ва ҷомеа равона шудааст. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи интихоби таҳсилро доранд, онҳо метавонанд муассисаҳои таълимӣ ва шакли таҳсилро бе даҳолати дигар шаҳсон интихоб қунанд. Амалигардии ин ҳуқуқи шаҳс бояд дар асоси санадҳои байналмилалӣ, қонунгузории давлат ва мөъёроҳи ахлоқӣ ба роҳ монда шавад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таъмини озодиҳои динӣ, баланд бардоштани маърифати динии аҳолӣ ва ташаккули асли таҳаммулгарӣ дар муҳити динӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. Ҷиҳати таъмини шароит барои ба даст овардани таҳсилоти динӣ ва озодона ба амал баровардани расму оинҳои динӣ тадбирҳои муассир андешида мешаванд. Айни ҳол дар мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба дин 4006 иттиходияи динӣ, аз ҷумла Маркази исломии ҷумҳурияйӣ, 48 масҷиди ҷомеи марказӣ, 326

масцидҳои чомеъ, 3551 масцидҳои панҷвақта, 2 Кумитаи рушди ҷамоатхонаҳои шиаи имомии исмоилӣ, 70 ташкилоти динии гайриисломӣ, 1 ҷамоаи динии гайриисломӣ ва 6 муассисаи таълимии исломӣ ба қайд гирифта шудаанд, ки мӯтадили фаъолият намуда, эҳтиёҷоти эътиқодии аҳолиро қонеъ карда истодаанд.

Дар амалия ҳолатҳое ба ҷашм мерасанд, ки шахсони алоҳида бо мақсадҳои ғаразнок, ақидаҳои зиддиавлатӣ ба таълими шахсони алоҳида ё ба таълими гурӯҳи таълимии хусусияти динии экстремистидошта машгул мешаванд. Яке аз омилҳои асосии ба доми созмонҳои тундгаро афтодани ҷавонон - ин муқаррароти воқеии манбаҳои дини ислом, баҳусус ғояҳои инсондӯстонаи мазҳаби ҳанафиро нафаҳмидан ва ба ғояҳои ба мардуми мо бегонаи равияҳои динӣ шавқ пайдо кардани онҳо мебошад. Дар ҷустуҷӯи донишҳои динӣ ҷавонон ба шахсони шубҳаноки пинҳонкор, Интернет ва дигар манбаҳои иттилоот рӯй оварда, дар он ҷо ба доми унсурҳои ифротгаро меафтанд.

Ҳамаи ин ҳолатро ба назар гирифта КҶ ҶТ дар моддаи 307<sup>4</sup> ҷавобгарии ҷиноятиро барои ташкили таълим ё гурӯҳи таълимии хусусияти динии экстремистидошта, инчунин роҳбарӣ ё иштирок дар ҷунин таълим новобаста аз ҷои таълим, муқаррар намудааст.

Объекти ҷиноятро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил медишанд, ки баҳри ҳифҳи арзишҳои соҳтори конститутсонӣ ва амнияти давлат равона шудаанд. Зоро таълимотии динии хусусияти экстремистидошта пеш аз ҳама ба тағиیر додани асосҳои ташкили давлатдорӣ, аз ҷумла ташкили ҳокимияти давлатӣ, асосҳои муносибатҳои байнҳамдигарии давлат ва инсон ва асосҳои ташкили ҷомеаи шаҳрвандӣ равона шуда, дар тафаккури шахс ақидаҳои иртиҷоиро бавучуд меоварад.

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” мағҳуми таълим ба таври зерин дода шудааст, таълим ин фаъолияти муштараки падару модар (шахсони онҳоро ивазқунанда), омӯзгор ва муассисаи таълимӣ барои инкишофи кӯдак, такмили истеъодд, маҳорат, малака ва қобилияти фикрию ҷисмонии ў мебошад. Аз мағҳуми додашуда бар меояд, ки танҳо ва танҳо падару модар (шахсони онҳоро ивазқунанда), омӯзгор метавонанд субъекти ҷараёни таълим бошанд. Ин муқаррароти қонун маънои онро дорад дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таълим бояд дар асоси қонунгузорӣ ва аз ҷониби шахсони муайян дода шавад.

Тарафи объективии ҷиноят дар кирдорҳои зерин фода мебад:

- а) ташкили таълими хусусияти динии экстремистидошта;
- б) ташкили гурӯҳи таълимии хусусияти динии экстремисти- дошта;
- в) роҳбарӣ ба таълими хусусияти динии экстремистидошта;
- г) роҳбарӣ ба гурӯҳи таълимии хусусияти динии экстреми- стидошта;
- д) иштирок дар таълими хусусияти динии экстремисти- дошта;
- е) иштирок дар гурӯҳи таълимии хусусияти динии экстреми- стидошта.

Гирифтани таълими динӣ дар умум манъ карда нашудааст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2007 Донишкадаи исломии Тоҷикистон таъсис дода шуд, ки он ягона муассисаи таълимиӣ дар самти улуми дини ислом дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. Яъне гирифтани таълимоти динӣ, новобаста аз дин, ки ба роҳи қонунӣ ва дар муассисаҳои давлативу хусусии дорон иҷозатнома таркиби ин ҷиноятро ташкил намеҳад. Танҳо ташкили таълим ё гурӯҳи таълимии хусусияти динии экстремисти- дошта, инчунин роҳбарӣ ё иштирок дар чунин таълим таркиби ҷинояти моддаи 307<sup>4</sup> шуда метавонад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таълими ақидаҳои ҷараёнҳои ғуногун манъ карда шудааст.

Аз ҷониби мақомоти корҳои дохилӣ дар давоми 9 моҳи со- ли 2018 163 нафар аз ҳисоби аъзоёни ташкилоти ДИИШ, ра- вияи Салафия, Гурӯҳи 24 ва ҷамоати «Ансоруллоҳ», ки бо аъзо- ёни оила дар ҳудуди дигар давлатҳо қарор доштанд ва 68 нафар ҷавононе, ки дар муассисаҳои таълими динии ҳориҷи қишвар гайриқонунӣ таҳсил мекарданд, баргардонида шудааст, аммо то ҳанӯз аз 715 нафар ҷавононе, ки дар муассисаҳои таълими динии ҳориҷи қишвар гайриқонунӣ таҳсил мекарданд, ҳанӯз 289 нафар дар ҳориҷи қишвар қарор доранд.

Аломатҳои иловагии тарафи объективии ҷиноят барои бандубости он таъсир намерасонанд. Ҷойи таълим барои содир шудани ҷиноят аҳаммият надорад. Он метавонад дар хонаи шахсӣ, дар масҷидҳо, дар донишгоҳҳо, мактабҳои миёна дар дилҳоҳ ҷой сурат гирад.

Субъекти ҷиноят шахси мукаллафи ҷисмонии ба синни 16 расида, шуда метавонад.

Тарафи субъективии ҷиноят дар қасди бевоста ифода ме- гардад. Яъне ҷинояткор дарк менамояд, ки ба шахсон таълими хусусияти экстремистидошта ташкил карда истодааст, ё гурӯҳи таълимии хусусияти динии экстремистидоштаро ташкил карда

истодааст, инчунин ба чунин таълим роҳбарӣ ё иштирок карда истодааст ва меҳоҳад, ки ин корашро давом дихад.

Дар қисми дуюми моддаи 307<sup>4</sup> ҳолатҳои бандубастшаванд, яъне содир намудани чиноят бо истифода аз мақоми хизматӣ ё бо маблағгузорӣ намудани чунин гурӯҳҳо алоқаманд бошад.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 307<sup>4</sup> КҶ ҶТ муқаррар гардидааст: қисми 1 вазнин; қисми 2 маҳсусан вазнин.

#### **§ 4. Чиноятҳо ба муқобили амнияти иқтисодии давлат ва иқтидори мудофиавии он**

##### **Тахрибкорӣ (диверсия)**

Тахрибкорӣ (диверсия) ҳамчун чиноят дар моддаи 309 КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм иборат мебошад.

Тахрибкорӣ (диверсия) ҳамчун чиноят баҳри ноустувор соҳтани амнияти иқтисодӣ ва иқтидори мудофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда шуда, дар содир намудани таркиш, сӯхтор ё дигар кирдорҳое, ки барои нобуд ё вайрон кардани корхонаю иншоот, роҳ ва воситаҳои нақлиёт, воситаҳои алоқа, объектҳои таъминоти зиндагии аҳолӣ равона шудааст, ифода мегардад.

Ба сифати объекти чиноятро амнияти иқтисодӣ ва иқтидори мудофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон баромад мекунанд.

Амнияти иқтисодӣ – ин вазъи муҳофизатии иқтисодиёти миллӣ аз шароит, раванд ва омилҳои дохиливу беруние, ки рушди устувор ва истиқлолияти иқтисодиро зери хатар мегузоранд, мебошад.

Мафҳуми иқтидори мудофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз мафҳуми мудофиа вобастагӣ дошта, он ҳамчун системаи тадбирҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳарбӣ, ҳуқуқӣ, экологӣ ва гайра мебошад, ки таъмини мустақилият, якпорчагӣ ва даҳлнозазирӣ ҳудуди ҷумҳурӣ, ҳимояи манфиатҳои давлат ва ҳаёти осоиштаи аҳолӣ аз он вобаста аст.

Предмети чиноят корхонаҳо, иншоот, роҳ ва воситаҳои нақлиёт, воситаҳои алоқа, объектҳои таъминоти зиндагии аҳолӣ шуда метавонанд, ки фаъолияти онҳо бо амнияти иқтисодӣ ва иқтидори мудофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон алоқаманд аст.

Мафҳуми корхона дар Кодекси маданий ҶТ ҳамчун объект ва ҳамчун субъект муқаррар шудааст. Вобаста ба моддаи 309 КҶ ҶТ мафҳуми корхона бояд ҳамчун объекти ҳуқуқи мадани фахмида шавад. Мувофиқан ба моддаи 140 Кодекси маданий ҶТ корхона ҳамчун объекти ҳуқуқ маҷмаи гайриманкули мул-

кие эътироф карда мешавад, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода мегардад. Корхона дар маҷмӯъ ё як қисми он метавонад объекти хариду фурӯш, гарав, ичора ва аҳди дигар оид ба муқаррар намудан, тағиیر додан ё қатъ кардани ҳуқуқҳои ашё бошад. Ба таркиби корхона ҳамчун маҷмаи молу мулкӣ тамоми намудҳои молу мулки барои фаъолияти он таъйингардида, аз ҷумла ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин, бино, иншоот, таҷхизот, асбобу анҷом, ашёи ҳом, маҳсулот, ҳуқуқи талабкуни, қарзҳо, инчунин ҳуқуқ ба воситаҳои фардикунонии корхона, маҳсулоти он, кору хизматрасонӣ (номи фирмавӣ, тамғаи молӣ, тамғаи хизматрасонӣ) ва ҳуқуқҳои дигари истисноӣ дохил мешаванд, агар дар қонун ё шартнома тартиби дигар пешбинӣ нагардида бошад.

Зери мағҳуми иншоот ҳамчун предмети таҳрибкорӣ – объектҳои фаъолияти шаҳрсозӣ, низоми ҳачмӣ, сатҳӣ ё ҳаттии соҳтмонӣ, ки аз конструксияҳои борбардор, панҷарагирӣ ё якчояшуда таркиб ёфта, барои иҷрои намудҳои гуногуни равандҳои истеҳсолӣ, нигоҳдории мавод, маснуот, таҷхизот, инчунин барои будубоши муваққатии одамон, аз як ҷой ба ҷойи дигар гузаронидани одамон, бор ва гайра таъйин гардидаанд. Номгӯйи пурраи иншоотҳоеро, ки ба предмети таҳрибкорӣ дохил мешаванд, номбар намудан имконият надорад. Мисоли иншоот шуда инҳо шуда метавонанд: мувофиқи Қонуни ҶТ «Дар бораи бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ» аз 29 декабря соли 2010 таҳти № 666 ба иншоотҳои гидротехникӣ – сарбандҳо, биноҳои нерӯгоҳҳои обии барқӣ, иншоотҳои обпартоҳо, обҷамъқунию обсаидиҳӣ, нақбҳо, каналҳо, истгоҳҳои обкашӣ, иншоотҳои таъйинотӣ ба рои ҳифз намудан аз обхезӣ, вайроншавии деворбандии соҳил, таги обанборҳо ва дарёҳо, иншоотҳои ҳифзқунандай анборҳои нигоҳдории партовҳои моеъдори корхонаҳои саноатӣ ва ҳоҷагии қишлоқ, таҷхизотҳо барои пешгири намудани раҳнашавии каналҳо, инчунин дигар иншоотҳо, ки барои истифодабарии заҳираҳои обӣ ва пешгири намудани таъсири номатлуби об ва партовҳои моеъ таъйин шудаанд, дохил мешаванд. Дар Қонуни ҶТ «Дар бораи амнияти нақлиётӣ» аз 3 июля соли 2012 таҳти № №847 бошад ба объектҳои инфрасоҳтори нақлиёт – маҷмӯи технологиё, ки роҳи оҳан, роҳҳои обии дохилӣ, ҳатсайрҳои пайвастқунанда, роҳҳои автомобилгард, нақбу пул, гузаргоҳҳо, истгоҳҳои роҳи оҳан ва автобусҳо, бандарҳои маҳсуси моҳидорӣ ва дарёӣ, воситаҳои бандарӣ, иншоотҳои гидротехникии киштиронӣ, аэроромҳо, фурудгоҳҳо, объектҳои низоми алоқа, киштиронию ҳавонавардӣ ва идораи ҳаракати воситаҳои нақлиётро дар бар мегирад, инчунин дигар биною иншоот, дастгоҳҳо

ва таҷхизоте, ки фаъолияти маҷмӯи наклиётро таъмин мекунанд, дохил мешаванд.

Дар умум иншоот ин объектҳое мебошанд, ки баҳри хизматрасонии ҷисмонӣ ва табиии муҳити атроф, ба монанди роҳҳо, каналҳо, сарбандҳо, НОБҳо, фурудгоҳҳо, роҳҳои оҳан ва г. равона гардидаанд.

Роҳ ва воситаҳои нақлиёт ба сифати предмети дигари таҳрибкорӣ баромад менамоянд. Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳаракат дар роҳ» аз 17 майи соли 2018, № 1533 таҳти мағҳуми роҳ қисми замин ё сатҳи иншооти сунъии ободкардашуда, ё мувофиқашуда, ки барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва пайдагардон истифода мешавад, фаҳмида мешавад. Мағҳуми роҳ танҳо бо роҳи автомобилгард маҳдуд набуда, ба он инчунин роҳҳои оҳан, обӣ, баркӣ ва қубурӣ, ки барои ҳамлу нақл пешбинӣ шудаанд, дохил мешаванд.

Дар қонунгузории ҶТ мағҳуми «воситаҳои нақлиёт» ба таври зерин оварда шудааст: воситаҳои нақлиёт – ин нақлиётҳои ҳавоӣ, роҳи оҳан, автомобилӣ, обӣ, баркӣ ва қубурӣ, ки барои ҳамлу нақл муқаррар шудаанд, мебошанд.

Воситаҳои алоқа ба сифати предмети дигари таҳрибкорӣ дар моддаи 309 КҔ ҟТ номбар шудааст. Ба воситаҳои алоқа биноҳо, иншоотҳо, манзилҳои гайриистикоматӣ, таҷхизотҳо ва нақлиёти алоқа, ашёи номӣ, мошинҳои тамғазанӣ, лифофаҳои почта, кортҳои почта ва зарфҳои почта, ки барои барои ташаккул, коркард, интиқол, қабул ва коммутатсияи ишоратҳои электромагнитӣ ва оптикаи истифода мешаванд, шомил мебошанд. Муқарраротҳо вобаста ба асосҳои ҳуқуқии танзим ва идоракунии фаъолият дар соҳаи бунёд, амал ва рушди алоқаи баркӣ, ташкил, амал ва инкишофи алоқаи почта тавассути Қонунҳои ҟТ «Дар бораи алоқаи почта» аз 1 августи соли 2003, таҳти № 39 ва «Дар бораи алоқаи баркӣ» аз 22-юми июни соли 2023 ба танзим дароварда шудаанд ва ҳангоми содир шудани ҷинояти таҳрибкорӣ ба инобат гирифтани онҳо талаб карда мешавад.

Зери мағҳуми объектҳои таъминоти зиндагии аҳолӣ ҳамчун предмети таҳрибкорӣ ҳамагуна иншоот, корхона, биноҳо, соҳтмонҳо, ки баҳри таъмини фаъолияти муътадили зиндагии аҳолӣ равона шудаанд, ба монанди низоми таъмини об, гармӣ, газ, ҳатти интиқоли қувваи барк, объектҳои ҳавотозакунӣ, объектҳои хизматрасонии тиббӣ, озуқаворӣ ва гайра дар назар дошта шудааст.

Тарафи объективии таҳрибкорӣ дар ҳаракатҳои фаъол ба монанди таркиш, сӯхтор ё дигар кирдорҳо ифода гардида, баҳри нобуд ё вайрон карданӣ корхонаю иншоот, роҳ ва воситаҳои

нақлиёт, воситаҳои алоқа, объектҳои таъминоти зиндагии аҳолӣ равона шудааст.

Ҳамин тавр, тарафи объективии таҳрибкорӣ аз ҳаракатҳои зерин иборат аст:

а) содир намудани таркиш, ки баҳри нобуд ё вайрон кардан корхонаю иншоот, роҳ ва воситаҳои нақлиёт, воситаҳои алоқа, объектҳои таъминоти зиндагии аҳолӣ равона шудааст. Дар зери мағҳуми таркиш, ҷараёни дар ҳаҷми маҳдуд зуд раҳо шудани микдори қалони энергия ё худ ниҳоят тез зоҳир гардида ни кори механикӣ, ки бар асари ноҳост паҳн гардида газҳо ва буғҳои саҳт фишурдашуда ба амал меояд, фаҳмида мешавад. Намудҳои гуногуни таркиш ҷой дорад, ба монанди термодинамикӣ, кинетикӣ (қисми механика, ки динамика ва статикаро дар бар мегирад), электрикӣ, ядроӣ, химиявӣ. Намуди таркиш ба бандубости ҷиноят таъсир намерасонад.

б) тарафи объективии таҳрибкорӣ дар намуди сӯхтор дар қасдан оташ задани корхонаю иншоот, роҳ ва воситаҳои нақлиёт, воситаҳои алоқа, объектҳои таъминоти зиндагии аҳолӣ ифода мегардад, ки дар натиҷа ин объектҳо нобуд ё вайрон мегарданд.

в) содир намудани кирдорҳои дигар мағҳуми номуайян буда, онҳо метавонанд гуногун бошанд ва ба муҳолифи амнияти иқтисолӣ ва иқтидори мудофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон равона шуда бошанд. Ба дигар кирдорҳо ба гайр аз таркиш ва сӯхтор ҳамаи дигар ҳаракатҳо ва беҳаракатиҳо доҳил мешаванд. Ба монанди: ташкили ярҷӯ (фуромадани қабатҳои замин), фурӯравии замин, бино ва иншоот, гарӯ кардан (гарӯ кардани киштии ҳарбӣ ва дигар киштиҳо), садамаҳо (ташкили садамаҳои нақлиётӣ, комуникатсионӣ, экологӣ ва г.), фалокатҳо (фалокатҳои иҷтимоӣ, молиявӣ, ҷангӣ).

Аз рӯйи соҳти таркибиаш таҳрибкорӣ ба ҷиноятҳо бо таркиби расмӣ доҳил мебошад. Яъне ҷиноят аз лаҳзаи содир намудани таркиш ё сӯхтор ё кирдори дигар, новобаста аз ҷой доштани оқибат, хотимаёфта дониста мешавад.

Субъекти ҷиноят умумӣ, яъне шахси ҷисмонии мукаллафи ба синни 16 расида шуда метавонад.

Тарафи субъективии ҷинояти таҳрибкорӣ дар қасди бевосита ифода мегардад. Яъне шаҳс дарк менамояд, ки дидаву дониста кирдори ба ҷамъият ҳавфнокро дар намуди таркиш, сӯхтор ё дигар кирдорҳо содир карда истодааст, имконият ё ногузирӣ фаро расидани оқибати барои ҷамъият ҳавфноки онро дар намуди нобуд ё вайрон кардани корхонаю иншоот, роҳ ва воси-

таҳои нақлиёт, воситаҳои алоқа, объектҳои таъминоти зиндагии аҳолӣ пешбинӣ намуда, хоҳони фаро расидани он мебошад.

Ангезай ин ҷиноят дар шаклҳои гуногун, ба монанди душманий, кинаю адовати сиёсӣ ва ғайраҳо баромад мекунанд. Аломати ҳатмии тарафи субъективии ин ҷиноят мақсади он мебошад, яъне он бо мақсади ноустувор соҳтани амният ва иқтидори мудофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон содир карда мешавад. Бо ин мақсади худ ин ҷиноят аз дигар намудҳои ҷинояти ба он монанд, масалан аз терроризм, фарқ мекунад.

Қисми дуюми ҷинояти таҳрибкорӣ аломатҳои вазнинкунандаро дар намуди такроран (моддаи 19 КҔ ҔТ) ва аз ҷониби гурӯҳи муташаккил (моддаи 39 КҔ ҔТ) содир шуданро пешбинӣ намудааст.

Категорияи ҷинояте, ки дар моддаи 309 КҔ ҔТ муқаррар гардидааст: қисмҳои 1 ва 2 маҳсусан вазнин.

## § 5. Ҕиноятаҳо ба мӯкобили амнияти иттилоотии давлат

### Ифшои сирри давлатӣ

Ифшои сирри давлатӣ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 311 КҔ ҔТмуқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм иборат мебошад.

Сирри давлатӣ таъминкунандай қобилияти мудофиавӣ, рушди иқтисодиёт, фаъолияти самараноки муассисаҳои давлатӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мебошад. Доностани сирри давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусан, аз ҷониби мақомоти маҳсуси ҳориҷӣ ва ҳукумати онҳо мумкин аст боиси расонидани зарари гарон ба қобилияти мудофиавӣ, иқтисодӣ, молиявӣ, илмӣ, техникиӣ, робитаҳои ҳориҷӣ, амният ва ҳифзи тартиботи ҳуқуқии давлат гардад.

КҔ ҔТ дар моддаи 311 барои ифшои маълумоти дорои сирри давлатӣ аз ҷониби шахсе, ки ин маълумот ба ў бовар карда шудааст ё вобаста ба ҳизмат ё кор ба ў маълум гардидааст, агар ин маълумот дастраси дигар шахсон шуда, дар ин кирдори ў нишонаҳои хиёнат ба давлат мавҷуд набошад, ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар намудааст.

Объекти бевоситаи ҷиноятро муносибатҳои ҷамъиятие, ки баҳри ҳифзи амнияти иттилоотӣ, баҳусус он маълумоте, ки баҳрои амнияти давлат аҳаммияти хоса доранд, ташкил медиҳанд.

Ба фикри Ю.М. Ткачевский ва И.М. Тяжкова андешаи мазкур дуруст аст, чунки объекти ифшои сирри давлатӣ муносибати ҷамъиятие мебошад, ки таъминкунандай нигоҳ доштани сирри давлатист. Ба гурӯҳи ҷиноятаҳо, ки ба амнияти иқтисодӣ ва

қобилияти мудофиавӣ таҷовузкунанда доҳил кардани ифшои сирри давлатӣ шартӣ мебошад ва бо сабабе доҳил карда шудааст, ки аввалан ифшои сирри давлатӣ объективона қодир аст ба амнияти иқтисодӣ ва қобилияти мудофиавӣ зарар ворид намояд. Дуюм, ба ин ё он гурӯҳ доҳил кунонидани ин ҷиноят зарар шуморида мешавад. Вале таҳлили аломатҳои субъективии кирдори баррасишаванда аз он ғувоҳӣ медиҳанд, ки мақсад ҳамчун аломати тарафи субъективӣ ба асосҳои соҳти конститутсионӣ ва амнияти берунаи давлат таҷовузкунандаи кирдорҳои бокимонда дар ҷунин ҳолат ҷой надоранд, зеро агар ҷой медошт, кирдори мазкур таҳти аломати моддаи 305 КҶ ҶТ қарор мегирифт<sup>11</sup>.

Диспозитсияи ҷинояти таҳлишаванда ҳусусияти бланкетӣ-ҳаволакунанда дошта ҳангоми бандубости он зарурати ба КҶ ҶТ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муроҷиат намуданро та-лаб менамояд. Асосҳои ҳуқуқӣ ва системаи ҳифзи сирри давлатӣ, муносибатҳои ҷамъиятии вобаста ба мансуб донистани маълумот ба сирри давлатӣ, маҳфигардонӣ, ихтиёрдорӣ, ҳифз ва гайримахфигардонии онҳо тавассути Қонуни ҶТ «Дар бораи сирри давлатӣ» (аз 26 июли соли 2014, таҳти № 1095) танзим карда мешавад. Дар баробари қонуни мазкур ҳангоми бандубости моддаи 311 бояд муқаррароти моддаи 305 ба инобат гирифта шавад, зеро дар моддаи 311 бевосита қайд карда шудааст, ки ҳангоми содир намудани ифшои сирри давлатӣ бояд ба он диққат дода шавад, ки дар кирдори шаҳс нишонаҳои хиёнат ба давлат ҷой надошта бошад.

Предмети ҷиноятро сирри давлатӣ дар умум ташкил медиҳад. Зери мағҳуми сирри давлатӣ – маълумоти аз тарафи давлат ҳифзшаванда, ки паҳн намудани онҳо аз ҷониби давлат бо мақсади амалигардонии фаъолияти самараноки ҳарбӣ, иқтисодӣ, илмӣ-техникӣ, иқтисодии ҳориҷӣ, сиёсии ҳориҷӣ, разведқавӣ, зиддиразведқавӣ, оперативӣ-ҷустуҷӯй ва дигар фаъолияти ба меъёрҳои умумиэътирофшудаи ҳуқуқи байналмилалӣ муҳолифатнадошта маҳдуд карда шуда, ифшо ё гум кардани онҳо ба амнияти миллӣ ва иқтидори мудофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон зарар мерасонад ё расонида метавонад, фаҳмида мешавад.

Пас аз эътироф намудани маълумот ҳамчун сирри давлатӣ ба он дараҷаи маҳфият дода мешавад. Се дараҷаи маҳфияти маълумоти дорои сирри давлатӣ ва мувофиқан ба ин дараҷаҳо мӯҳрҳои маҳфият барои ҳомилҳои ин маълумот бо зикри муҳла-ти маҳфигардонии ин маълумот муқаррар карда шудаанд. Ба

<sup>11</sup> Ниг.: Курс уголовного права. Особенная часть. Том 5. Учебник для вузов // Под ред. проф. Г.Н. Борзенкова и проф. В.С Комисарова. М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. С. 47-48.

маълумоти дорои сирри давлатӣ мӯҳрои маҳфияти «фавқулода муҳим», «комилан маҳфӣ» ва «маҳфӣ» бояд дода шаванд.

Мувофиқан ба меъёрҳои муқарраркардаи ин қонун тамоми Номгӯйи маълумоти дорои сирри давлатӣ ба шаш гурӯҳ тақсимбандӣ карда мешавад:

1. Маълумоти дорои сирри давлатӣ дар соҳаи мудофиа (моддаи 4);

2. Маълумоти дорои сирри давлатӣ дар соҳаи мудофиаи граждани (моддаи 5);

3. Маълумоти дорои сирри давлатӣ дар соҳаи сафарбарӣ ва омодагии сафарбарӣ (моддаи 6);

4. Маълумоти дорои сирри давлатӣ дар соҳаи иқтисод, молия, илм ва техника (моддаи 7);

5. Маълумоти дорои сирри давлатӣ дар соҳаи робитаҳои хориҷӣ (моддаи 8);

Маълумоти дорои сирри давлатӣ дар соҳаи амният ва ҳифзи тартиботи ҳуқуқӣ (моддаи 9).

Ба маълумоти фавқулода муҳим маълумоти соҳаҳои мудофиа, иқтисод, робитаҳои хориҷӣ, амнияти давлатӣ ва ҳифзи тартиботи ҳуқуқӣ ифшо намудани он метавонад ба амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар як ё якчанд соҳаҳои номбаршуда зарар расонад, мансуб дониста мешавад.

Ба маълумоти комилан маҳфӣ маълумоти соҳаҳои мудофиа, иқтисод, робитаҳои хориҷӣ, амнияти давлатӣ ва ҳифзи тартиботи ҳуқуқӣ, ки ифшои он ба амнияти вазоратҳо (идораҳо) ё бахши иқтисодии ҶТ дар як ё якчанд соҳаҳои номбаршуда зарар мерасонад, мансуб дониста мешавад. Ба маълумоти маҳфӣ ҳама гуна маълумоти дигари аз ҷумлаи маълумоти дорои сирри давлатӣ дохил мешавад.

Дараҷаи маҳфияти маълумоти дорои сирри давлатӣ ба дараҷаи гаронии зиёне, ки дар натиҷаи пахн кардани маълумоти зикршуда ба амнияти ҶТ расонида мешавад, бояд мутобиқат намояд.

Маълумоте, ки дорои сирри давлатӣ аст, бо роҳи пахши мӯҳри маҳфият ба рӯйи ҳӯҷҷат, масунот ё дигар манбаи моддии дорои иттилоот, маҳфӣ гардонида мешавад.

Мӯҳри маҳфият – маълумоти ҳатмии ҳар манбаи моддии дорои иттилооти мансуб ба сирри давлатӣ мебошад. Дар он бояд оид ба дараҷаи маҳфӣ будани чунин иттилоот («Фавқулода муҳим», «Комилан маҳфӣ» ва «Маҳфӣ»), муҳлати маҳфӣ будани иттилоот ва шахси мансабдоре, ки мӯҳро гузоштааст, маълумот мавҷуд бошад.

Агар бевосита гузоштани мұхри махфият ба рўйи манбай дорой иттилоот имконият мавчуд набошад, пас он бояд дар хүччати замимашуда зикр карда шавад.

Тарафи объективии чиноят дар ифши маълумоте, ки сирри давлатиро ташкил медиҳанд.

Дар зери мағұмияттың намуданы сирри давлатай – хабар, таҳвил, пешниҳод, ирсол, нашр ё бо тарзи дигар расониданы сирри давлатай ба маълумоти шахсони воқей ва хуқуқай, ки хуқуқи бо онҳо шинос шуданро надоранд, фахмида мешавад.

Ифши сирри давлатай ҳам дар шакли ҳаракат (маърӯза намудан дар конференсияхо, симпозиумхо, лексияхо, дар ВАО нашр намудан, ба дигар шахс додани сирри давлатай) ва ҳам дар шакли беҳаракатай (ичозат додани шахсони бегона барои шинос шудан бо сирри давлатай) содир шуданаш мумкин аст.

Тарзи ифши карданы сирри давлатай метавонад гуногун бошад, ба монанди шифохай, хаттай, бо истифодаи ВАО ва ғайраҳо.

Ифши намуданы сирри давлатай, ки муҳлати махфигардони-ашон гузаштааст, таркиби ин чиноятро ташкил намедиҳанд. Масалан, мувоғиқи қисми 4 моддаи 13 Қонуни ҚТ «Дар бораи сирри давлатай» ошкоркунандай ҳолати омодагий оперативий ва ҷангии қўшунҳо, таъмини фаъолияти онҳо, ҳайат ва (ё) ҳолати системаҳои идоракунии қўшунҳо сири давлатай мебошад. Лекин дар қисми 4 моддаи 24 Қонуни зикршуда муҳлати нигаҳдории он 3 сол муайян шудааст, яъне пас аз гузашти се сол ин маълумот ҳамчун сирри давлатай қувваи худро аз даст медиҳад. Кормандони мақомоти ҳифзи хуқуқро зарур аст, ки ҳангоми татбиқи моддаи мазкур пеш аз ҳама бояд ба он дикқат диханд, ки оё муҳлати махфигардонии маълумот гузаштааст ё не.

Оид ба лаҳзаи хотимаёбии чинояти ифши сирри давлатай дар адабиёти хуқуқай андешаҳои гуногун баён шудаанд. Бештари муаллифон дар он ақидаанд, ки таркиби ифши сирри давлатро қонунгузор ба таркии моддий тарҳрезӣ кардааст ва барои хотима ёфтани он бояд натиҷаи чинояти содиршуда руз дода бошад – маълум гардидани сирри давлатай ба шахс ва ё шахсони ин набояд онҳо инро донанд<sup>12</sup>.

Ба фикри олимон Ю.М. Ткачевский, И.М. Тяжкова чунин андеша ба давраи амали Кодекси чиноятии соли 1960 РСФСР (КҶ ҚШСТ соли 1961) дуруст меомад, зеро дар он таркиби чинояти ифши сирри давлатай ҳамчун таркиби расмӣ соҳта

<sup>12</sup> Ниг.: Уголовное право. Особенная часть. М.: НОРМА- Инфра.- М., 1997. С. 573.

шуда буд. Вале илова намуддани чунин аломат дар моддаи 283 КҶ ФР соли 1996 (моддаи 311 КҶ ЧТ соли 1998) «агар ин маълумот дастраси дигар ашхос шуда» конструксияи таркиби чинояти зикршударо тағиyr медиҳад<sup>13</sup>.

Таркиби чиноят расмӣ буда, он лаҳзай дастрас шуддани маълумот ба ашхоси дигар тамомшуда эътироф карда мешавад.

Субъекти ин чиноят шахси мукаллафи ба синни 16 расидаи маҳсус мебошад, яъне ашхосе, ки маълумот ба ў бовар карда шудааст ё вобаста ба хизмат ё кор ба ў маълум гардидааст, буда метавонад.

Ашхосе, ки маълумот ба ў бовар карда шудааст, шахсоне мебошанд, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба онҳо ваколати хифз ва нигоҳдории сирри давлатиро додаст. Яъне ин шахсон кормандони мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба хифзи сирри давлатӣ, мақомоти амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти дигари давлатӣ, ташкилотҳо, воҳидҳои соҳтории онҳо оид ба хифзи сирри давлатӣ мебошанд.

Ба категорияи ашхосе, ки маълумот ба у бовар карда шудааст ё вобаста ба хизмат ё кор ба у маълум гардидааст шахсони мансабдор, шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандие, ки ба сирри давлатӣ рухсат гирифтаанд, доҳил мешаванд. Масалан, Қонуни ЧТ «Дар бораи сирри давлатӣ» дар давраи иҷрои ваколатҳо ва уҳдадориҳои мансабии худ ба маълумоти «фавқулода муҳим», «комилан маҳфӣ» ва «маҳфӣ» бидуни муовофиқа бо мақомоти амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба инҳо рухсат медиҳад, ки бо сирри давлатӣ шинос шаванд: аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакiloni Maҷlisi namоянданогони Maҷlisi Olii Ҷумҳурии Тоҷикистон; Sarvazir, муовини якум ва муовинони ў, вазирон, raисони кумитаҳои давлатӣ; raис, муовини якум, муовинон ва судяҳои Sudi konstitutsiyonӣ, Sudi Olii va Sudi Olii iqtisodii Ҷумҳурии Тоҷикистон; Prokurori generali Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якум ва муовинони ў; raиси Bonki millii Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якум ва муовинони ў; raис, муовини ў ва аъзои Komissiya markazii intixobot va râyipursii Ҷумҳурии Тоҷикистон; шахсони мансабдоре, ки az ҷониби Presidenti

<sup>13</sup> Ниг.: Курс уголовного права. Особенная часть. Том 5. Учебник для вузов // Под ред. проф. Г.Н.Борзенкова и проф. В.С. Комиссарова. М.: ИКД «Зерцало-М». 2002. С. 49; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации // Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой. М.: «Зерцало-М», 1978. С. 652; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации// Под ред. доктора юридических наук В.М. Лебедева. М.: НОРМА, 2004. С. 719.

Чумхурии Тоҷикистон таъйин гардидаанд; шахсони мансабдоре, ки аз ҷониби Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳрии Тоҷикистон интихоб ва таъйин карда мешаванд; шахсони мансабдоре, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъйин гардидаанд; президент, номидони президенти Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон; адвокатҳое, ки ба сифати ҳимоятгар дар тафтишоти пешакӣ ва мурофиаи судӣ оид ба парвандҳои марбут ба маълумоти дорои сирри давлатӣ иштирок менамоянд.

Ичозат ба сирри давлатӣ тартиби ба расмият даровардани ҳуқуки шаҳрвандон оид ба ичозат доштан ба маълумоти дорои сирри давлатӣ ва дар корхонаҳо, ташкилоту муассисаҳо анҷом додани корҳо бо истифодаи чунин маълумот дониста мешавад.

Рӯҳсат ба маълумоти дорои сирри давлатӣ ин бо ичозати шахси мансабдори босалоҳият шинос кардани шахси муайян бо маълумоти дорои сирри давлатӣ дониста мешавад.

Тартиби додани ичозат ва ташкил додани рӯҳсат ба шахси мансабдор ё шаҳрванд ба маълумоти дорои сирри давлатиро Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сирри давлатӣ» муқаррар намудааст.

Зери мағҳуми субъектҳо, ки маълумоти дорои сирри давлатӣ вобаста ба хизмат ё кор ба ў маълум гардидааст, шахсе дониста мешавад, ки маҳсус барои кор бо маълумоти дорои сирри давлатидошта роҳ дода нашудааст, valee вобаста ба хусусиятҳои хос кор ё хизматҳои чунин маълумотро дониста метавонад (кормандоне, ки кореро дар муассисаҳои режими дошта иҷро мекунанд, муҳофизони чунин муассисаҳо, котибаҳо ва гайра).

Агар ифшои сирри давлатӣ аз ҷониби шахсе содир шавад, ки маҳфияти маълумот ба ў маълум набуд ва ё вобаста ба хизмат ё кор маълум нагардидааст, valee ё маҳфияти маълумотро аз дигар шахс (масалан, ҳангоми сӯҳбати хусусӣ) фаҳмида бошад, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашиданӣ ўро аз рӯйи моддаи 311 КҔ ҔТ истисно месозад, зоро аломатҳои субъекти маҳсус чой надоранд.

Тарафи субъективии ифшои сирри давлатӣ бо гуноҳ дар намуди қасд ва ё беэҳтиёти ифода мегардад.

Ба фикри олимон С.В Дяков, Н.А. Ниркова ифшии сирри давлатті мүмкін аст, чй қасдона ва чй аз беәхтиёті содир шавад<sup>1</sup>.

Хәнгоми худбоварии чинояткорона «шахс дарк мекунад, ки маълумоти дорой сирри давлатті мүмкін аст дастраси шахси дигар шавад, аммо тахмин мекунад, ки дар ҳолати зарурй метавонад роҳи ошкор шуданро гирад, vale умедхой ў ба кифоят набуда ва ошкор шудани маълумот ба амал меояд»<sup>2</sup>.

Ба ошкор намудани маълумоти махфии дастзада, шахс ҳамзамон дарк мекунад, ки маълумот дастраси шахси бегона мегардад ва аз ин рў, ба ягон чиз умевор набояд шавад. Бар замми он, хәнгоми худбоварии шахс ба ягон ҳолати муайян, ки дар мавриди мазкур «ба кор намедарояд» «не срабатывают» умед мебандад. Вале саволе ба миён меояд, ки ба чй умед баста метавонад шахсе, ки маълумоти сирри давлатидоштаро аллакай ошкор намудааст?

Қонунгузор мақсад ва ангезаи ифшии маълумоти сирри давлатидоштаро ба сифати аломати таркиби чинояти барраси-шаванда шомил надонистааст. Мақсади чиноят дар ин таркиб бештар гараз шуда метавонад, ангеза низ, vale ба замми гараз, ангеза содиршавии чинояти мазкур худписандӣ, лофзаний, ҳавобаландӣ, худтаърифкунӣ, мароқ зоҳир кардани дигарон ба шахсияти ў ва гайра шуда метавонад. Агар гунахгор дарк к унад, ки маълумоти махфири ба давлати хориҷӣ, ташкилоти хориҷӣ ё намояндаи онҳо баҳри фаъолияти душманонашон бар зидди ҶТ месупорад, кирдори ў чун хиёнат ба давлат дониста мешавад (моддаи 305 КҔ ҟТ). Ҳамин тариқ, тафриқа миёни хиёнат ба давлат (моддаи 305 КҔ ҟТ) ва ифшии сирри давлатті (моддаи 311 КҔ ҟТ) бояд аз рўйи аломуатҳои объективӣ (ба кӣ маълумот ошкор карда мешавад) ва тарафи субъективӣ (мақсад ва қасди равонашуда) гузаронида шавад.

Кисми дуюми ин модда ба оқибатҳои вазнин оварда расонидани ин кирдорро пешбинӣ намудааст. Оқибатҳои вазнин категорияи баҳододашаванда буда аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳукуқ муайян карда мешавад. Масалан, ошкор кардани мансубияти шахсони мушаххас ба ҳайати кадрии мақомоти разведкавӣ ва зиддиразведкавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун

<sup>1</sup> Ниг.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996. С. 564; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации // Под ред. доктора юридических наук В.М. Лебедева. М.: НОРМА, 2004. С. 720; Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. В двух книгах, книга 1 (стр. 1-174). Алматы: Норма-К. 2003. С. 435.

<sup>2</sup> Ниг.: Уголовное право. Особенная часть. М.: НОРМА-Инфра-М., 1997. С. 573.

сирри давлатӣ, метавонад сабаби аз ҳаёт маҳрум кардани онҳо гардад, ки онро ҳамчун оқибати вазнин баҳо додан мумкин аст.

Таркиби ин ҷиноят аз таркиби хиёнат ба ватан бо ҷой надоштани қасди равонакардашуда – мақсади зарар расонидан ба истиқлолият, дахлнопазирии арзӣ, иқтидори мудофиавӣ ва ё амнияти берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фарқ мекунад. Дар ифши сирри давлатӣ шаҳс бевосита шахсан онро ошкор мекунад, дар хиёнат ба давлат бошад, шаҳс онро ба давлати хориҷӣ, ташкилоти хориҷӣ ё ба намояндагони онҳо медиҳад ва он метавонад расман дорои нишонаҳои субъекти моддаи 311 КҔ ҔТ набошад.

Тарафи субъективии қисми 2 моддаи 311 КҔ ҔТ бо ду шакли гуноҳ содиршавии ҷинояти ифши маълумоти дорои сирри давлатиро дар назар дорад (моддаи 29 КҔ ҔТ), яъне содир кардани кирдори қасдана (ифшо), ки боиси ду оқибат, ки дар муносибат бо якум қасдана (маълумот дастраси шаҳси дигар «бегона» гаштааст), вале нисбат ба оқибати дуюм беэҳтиёти (оқибатҳои вазнин) ҷой доранд. Аммо дар маҷмӯъ кирдор қасдана содиршуда дониста мешавад (моддаи 30 КҔ ҔТ).

Категорияи ҷинояте, ки дар моддаи 311 КҔ ҔТ муқаррар гардидаст: қисми 1 миёна; қисми 2 вазнин.

### **Гум кардани асноди дорои сирри давлатӣ**

Гум кардани асноди дорои сирри давлатӣ ҳамчун ҷиноят ба муқобили муносибатҳои амнияти иттилоотии давлат равона карда шуда, ҷавобгарии ҷиноятӣ барои он дар моддаи 312 КҔ ҔТ муқаррар шудааст. Дар диспозитсияи моддаи 312 КҔ ҔТ муқаррар шудааст, ки аз ҷониби шаҳсе, ки ба сирри давлатӣ иҷозат дорад, вайрон кардани қоидаҳои муқарраргардидаи муносибат бо аснодҳои дорои сирри давлатӣ дошта, ҳамчунин бо предметҳое, ки маълумот дар бораи онҳо сирри давлатӣ мебошанд, агар ин кирдор аз беэҳтиёти боиси гум шудани онҳо ё фаро расидани оқибатҳои вазнин гардида бошад, ҳамчун ҷиноят дониста мешавад.

Қонуни ҔТ «Дар бораи сирри давлатӣ» мағҳуми умумии гум кардани сирри давлатиро додаст. Мувоғики он зери мағҳуми гум кардани сирри давлатӣ ин аз соҳибӣ ё истифодабарии қонунӣ баромадани маълумоти дорои сирри давлатӣ, аз ҷумла муваққатан баромадани онҳо дар натиҷаи гум кардан ва ё тасаруф фаҳмида мешавад.

Объекти бевоситаи ҷиноятро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил медиҳанд, ки баҳри ҳифзи амнияти иттилоотии давлат, баҳу-

сус он маълумоте, ки дорои хусусияти сирри давлатиро дорад, мебошад.

Ба сифати предмети чиноят аснод (хуччат) ва предметҳое, ки маълумот дар бораи онҳо сирри давлатиро доранд, баромад ме-кунад. Бояд қайд намуд, ки нусхай аснодҳои дорои сирри давлатӣ, ки ба шахсони даҳлдор дода шудааст, предмети ин чиноятро ташкил медиҳанд. Мафҳуми расмии хуччат дар Қонуни ҶТ «Дар бораи нусхай ҳатмии хуччатҳо» (аз 26 декабря соли 2011, №792) пешбинӣ шудааст ва мувофиқи он хуччат ин ашёи моддие мебошад, ки дар он иттилоот дар шакли матн, сабти овоз ва тасвир зикр гардидааст ва бо мақсади нигоҳдорӣ ва истифодаи ҷамъияти пешниҳод карда мешавад.

Ба намудҳои хуччатҳо инҳо доҳил мешаванд:

- нашрия – маҳсулоти нашрий (матн, нота, ҳарита, тасвир), ки таҳти таҳриру тасҳех қарор гирифта, аз ҷиҳати полиграфӣ мустақилона оро дода шуда, дорои маълумоти барориш мебошад;

- хуччатҳои расмӣ – маҳсулоти нашрие, ки аз номи мақомоти қонунгузор, иҷроия ва судӣ ҷоп шуда, дорои хусусиятҳои қонунгузорӣ, меъёрӣ, дастурдҳӣ ё иттилоотӣ мебошад;

- маҳсулоти аудиовизуалӣ – фильмҳо, видео ва хуччатҳои тасвирию овозӣ;

- хуччатҳои нашрнашуда – натиҷаи фаъолияти илмиву тадқиқотӣ ва таҷрибавию конструкторӣ (рисолаҳо, ҳисоботҳо доир ба корҳои илмиву тадқиқотӣ ва таҷрибавию конструкторӣ, корҳои илмии барои нигоҳдорӣ супоридашаванда, алгоритмҳо ва барномаҳо);

- нашрияҳои электронӣ – хуччатҳое, ки дар онҳо иттилоот дар шакли электронию рақами зикр шудааст ва мавриди таҳриру тасҳех қарор гирифта, маълумоти барориш дорад, интишор ме-гардад ва дар ҳомили мошинӣ паҳн карда мешавад, инчунин дорои барномаҳо барои мошинҳои электронии ҳисоббарор ва манбаи маълумот мебошад.

Агар дар ҷӯҷҷатҳои зикршуда маълумот вобаста ба сирри давлатӣ ҷой дошта бошанд, онҳо метавонанд предмети ин чиноятро ташкил диханд.

Хуччатҳое, ки дар онҳо сирри давлатӣ дарҷ гардидаанд бояд ба якчанд талабот ҷавобгӯ бошанд, аз ҷумла ба онҳо, пеш аз ҳама, бояд мӯҳрҳои маҳфияти «фавқулода мухим», «комилан маҳфӣ» ва «маҳфӣ» дода шавад, навиштаҷот дар бораи мақоми давлатӣ ё ташкилоте, ки маҳфигардонии хуччатро анҷом додаанд, рақами бақайдигири он, сана ё шарти гайримаҳфигардонии маълумот ва ё ҳодисае, ки баъди ба миён омадани он маълумот гайримаҳфигардонӣ мешаванд, ҷой дошта бошад.

Тарафи объективии чинояти тахлилшаванда дар вайрон намудани қоидаҳои мукарраргардидаи муносибат бо ҳуччатҳо ва предметҳое, ки сирри давлатиро ташкил медиҳанд ва аз беэҳтиёти онҳо гум шудаанд ё боиси ба вучуд омадани оқибати вазнин гаштаанд, ифода мегардад.

Диспозитсияи ин чиноят бланкетӣ буда, зарурати ба дигар снадҳои меъёрии ҳукуқӣ, ки дар онҳо қоидаҳои муносибат бо асноди дорои сирри давлатӣ муқаррар гардидаанд, муроҷиат намуданро талаб мекунад.

Аз рӯйи соҳти таркибиаш паркиби чиноят моддӣ буда, он лаҳзаи гум кардани аснод ва предмети дорои сирри давлатӣ ва бавуҷуд омадани оқибати вазнин хотимаёфта дониста мешавад. Оқибатҳои вазнин категорияи баҳододашаванда буда аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳукуқ муайян карда мешавад.

Субъекти чиноят шахсе шуда метавонад, ки мукаллаф аст, ба синни 16 расидааст ва ба сирри давлатӣ иҷозат дорад. Яъне субъекти чиноят ҳам умумӣ ва ҳам маҳсус мебошад. Мувоғиқан ба моддаи 37 Қонуни ҶТ «Дар бораи сирри давлатӣ» ҳангоми руҳсати шахсони мансабдор, шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд ба сирри давлатӣ онҳо ба зиммаи ҳуд дар назди давлат оид ба ифшо ва гум накарданни маълумоти дорои сирри давлатии ба онҳо боваркардашуда уҳдадории хаттӣ мегиранд. Дар сурати аз ҷониби шахсони мансабдор, шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд гум кардани нусхай асноди дорои сирри давлатӣ ва предметҳое, ки дар онҳо сирри давлатӣ нигоҳ дошта мешаванд, ин шахсон ҳамчун субъекти чинояти моддаи 312 КҔ ҟТ мебошанд.

Ҳамин тавр субъекти чинояти мазкур шахсони зерин шуда метавонанд: шахсоне, ки нигоҳдории сирри давлатӣ ба у боваркарда шудааст ё шахсони мансабдор, шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, ки вобаста ба хизмат ё кор ба онҳо маълум гардидааст.

Тарафи субъективии чиноят дар шакли беэҳтиёти гуноҳ ифода мегардад. Яъне, субъект ҳангоми содир намудани чиноят аз беэҳтиёти ҳудбоварона гум кардани асноди дорои сирри давлатӣ ва ба вучӯъ омадани оқибати вазнинро пешбинӣ менамояд, вале бе асосҳои ба он кофӣ, ҳудбоварона ҳисоб менамояд, ки он оқибатҳоро бартараф карда метавонад. Ҳангоми содир намудани чиноят аз беларвой субъект имконияти гум кардани асноди дорои сирри давлатӣ ва ба вучӯъ омадани оқибати вазнинро пешбинӣ карда наметавонад, ҳол он, ки дар сурати бо-

диккатай ва дурандешии зарурӣ мебоист ва метавонист он окибатҳоро пешбинӣ кунад.

Бояд ба он диккат дода шавад, ки ба мазмани тарафи субъективии чинояти таҳлилшаванд ҳолати дарки гунаҳгор оид ба ҳолати вайрон намудани қоидаҳои маҳсус низ доҳил кард. Зеро, чунин ба назар мерасад, ки шахсе, ки ба сирри давлатӣ иҷозат дорад, доимо дарк менамояд, ки оё кирдори ў дар доираи меъёрҳои муқарраргардида аст, ё ў ин меъёрҳоро вайрон намуда истодааст. Агар шахс дарк карда натавонад, ки ў қоидаҳои муносибат бо асноди сирри давлатӣ ва предметҳоеро, ки маълумот дар бораи онҳо сирри давлатӣ мебошанд, вайрон карда истодааст ва аз беэҳтиётӣ боиси гум гардинаи онҳо ё фаро расидани оқибатҳои вазнин гардида метавонанд, кирдори ў бо моддаи 312 КҶ ҶТ бояд бандубаст карда нашавад (масалан, агар шахс дарк накунад, ки ҳангоми кор бо хӯҷҷатҳои дорои сирри давлатӣ шахси бегона кирдори ўро сабт карда истодааст).

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 312 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст, начандон вазнин, эътироф мешавад.

## **БОБИ XXXIX ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ ВА МАНФИАТҲОИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ**

- § 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили ҳокимияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ**
- § 2. Намудҳои мушаҳҳаси чиноятҳо ба муқобили ҳокимияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ**

### **§ 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили ҳокимияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ**

Чиноятҳо ба муқобили ҳокимияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ дар фасли XIII боби 30 моддаҳои 314-327 ҶТ пешбинӣ шудаанд ва 15 таркиби чиноятро дар бар мегиранд.

Объекти гурӯҳии чиноятҳо ба муқобили ҳокимияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ – муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки фаъолияти мӯтадили мақомоти ҳокимияти давлатиро таъмин мекунанд.

Объекти намудии чиноятҳо ба муқобили ҳокимияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ – ин тартиби амалӣ намудани ҳокимияти давлатӣ, хизмати давлатӣ ва хизмат дар мақомоти хуидоракуни шаҳрак ва дехот мебошад.

Дар моддаи 9 Конститутсияи ҶТ муқаррар шудааст, ки ҳокимияти давлатӣ дар асоси таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ амалӣ мегардад. Ҳокимияти давлатиро Президенти ҶТ, Маҷлиси Олии ҶТ (Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон), Ҳукумати ҶТ, судҳои ҶТ амалӣ менамоянд. Дар моддаи 76 Конститутсияи ҶТ муқаррар шудааст, ки мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз мақомоти намояндагӣ ва иҷроия иборат аст.

Мутобики Қонуни ҶТ “Дар бораи хизмати давлатӣ” аз 5 марта соли 2007 хизмати давлатӣ - фаъолияти касбии хизматчиёни давлатӣ мебошад, ки барои таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва амалӣ намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ муқаррар карда шудааст.

Объекти бевоситаи чиноятҳо ба муқобили ҳокимияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ ин манфиатҳои хизмати давлатӣ

мебошад. Ба сифати объекти иловагй дар баъзе таркибҳои чиноятҳои ин намуд ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон ё ташкилотҳо ё манфиатҳои қонунан ҳифзшудаи чамъият ё давлат баромад мекунад. Предмети чиноят танҳо дар баъзе таркибҳои чиноятҳои ин намуд ба сифати нишонаи ҳатмӣ баромад мекунад. Дар баъзе таркиби чиноятҳои ин намуд ҳуҷҷатҳо (моддаҳои 323, 323<sup>1</sup> КЧ), пул, қоғазҳои қиматнок, дигар молу мулк (моддаҳои 319, 320, 324, 325 КЧ), силоҳ, техникаи ҷангӣ (моддаҳои 326, 327 КЧ) ба сифати предмети чиноят баромад мекунанд.

Тарафи объективии чиноятҳо ба муқобили ҳокимиияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ ҳам дар шакли ҳаракатҳои барои ҷамъият ҳавфнок, мисол дар намуди сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ, гирифтани пора, додани пора, ҳам дар шакли беҳаракатӣ, мисол дар намуди беамалӣ дар иҷрои вазифа ва ҳунукназарӣ ифода мегардад. Ҳусусияти чиноятҳои ин намуд дар он ифода мегардад, ки онҳо бо истифода аз ваколатҳои хизматӣ ё бинобар мақоми хизматиро соҳиб будани гунаҳгор бар хилоғи манфиатҳои хизматӣ содир мешаванд.

Таркиби баъзе чиноятҳо ба муқобили ҳокимиияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ аз рӯйи соҳти (конструксияи) тарафи объективӣ таркибҳои моддӣ мебошанд, мисол, сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ, ки боиси оқибатҳои вазнин гардидааст (қисми 3 моддаи 314), баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ, ки боиси оқибатҳои вазнин гардидааст (банди “в” қисми 3 моддаи 316), ҳунукназарӣ, ки аз беэҳтиёти боиси марги инсон ё дигар оқибатҳои вазнин гаштааст (қисми 2 моддаи 322 КЧ), таркиби баъзе чиноятҳои ин намуд таркибҳои расмӣ мебошанд, мисол, гирифтани пора, додани пора.

Дар чиноятҳо ба муқобили ҳокимиияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ оқибатҳои барои ҷамъият ҳавфнок дар намуди зарари моддӣ (зиёни молу мулкӣ ё фоидай аздастрафта), зарари ҷисмонӣ (зарар ба саломатӣ, фаро расидани марги инсон), зарари гайримоддӣ (ба таври ҷиддӣ поймол шудани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, ташкилотҳо, ҷамъият ё давлат, паст шудани обрӯю нуфузи мақомоти давлатӣ) баромад мекунанд. Дар баъзе таркибҳои чиноятҳо ба муқобили ҳокимиияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ оқибати чиноятӣ дар намуди оқибатҳои вазнин пешбинӣ шудааст, мисол дар сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ (қисми 3 моддаи 314 КЧ), баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ (банди “в” қисми 3 моддаи 316 КЧ), ҳунукназарӣ (қисми 2 моддаи 322 КЧ). Оқибатҳои вазнин мағҳуми баҳодиҳанда мебошад ва онро аз рӯйи ҳолатҳои кор суд муайян мекунад. Ба оқибатҳои вазнин мисол шуда метавонанд зарари калони моддӣ, аз кор мондани корхона, муддати дурудароз аз фаъолият бозмондани

корхона, поймол шудани ҳуқуқу озодиҳои теъдоди зиёди одамон, марги инсон, зарари вазнин ё миёна ба саломатӣ ва гайра.

Тарафи субъективии чиноятҳо ба муқобили ҳокимияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатиро асосан гуноҳ дар шакли қасд ташкил медиҳад. Фақат чинояти хунукназарӣ (моддаи 322 КЧ) бо гуноҳ дар шакли беэҳтиётӣ содир мешавад. Нишонаи ҳатмии тарафи субъективии аксарияти чиноятҳо ба муқобили ҳокимияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатиро мақсади гаразнок ё дигар манфиати шахсӣ ташкил медиҳад. Мисол, дар таркиби чиноятҳои сўйистифода аз ваколатҳои мансабӣ (моддаи 314 КЧ), беамалий дар ичрои вазифа (моддаи 315 КЧ) ва соҳтакории хизматӣ (моддаи 323 КЧ) мақсади гаразнок ва манфиатҳои шахсӣ ҳамчун нишонаи ҳатмии тарафи субъективии ин чиноятҳо баромад мекунанд.

Субъекти чиноятҳо ба муқобили ҳокимияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ дар бисёр мавридҳо (ба истиснои соҳибӣ кардани ваколатҳои шахси мансабдор, додани пора, иғвои порадиҳӣ, гирифтани мукофот бо роҳи тамаъҷӯй, додани мукофот ба хизматчӣ, гайриконунӣ нигоҳ доштани муҳофизони шахсӣ ва истифодаи техникаи ҷангӣ бо ҳамин мақсад) кормандони мақомоти ҳокимияти давлатӣ, хизмати давлатӣ ва мақомоти ҳудидоракунии шаҳрак ва дехот, ки дорои ваколатҳои даҳлдор мебошанд, маҳсуб мешаванд.

Функцияҳои хизмати давлатиро хизматчиёни давлатӣ амалий менамоянд. Мутобиқи моддаи 1 Қонуни ҶТ “Дар бораи хизмати давлатӣ” хизматчиюн давлатӣ - шаҳрванди ҟТ мебошад, ки мансаби давлатии хизмати давлатии музднокро дар асоси касбӣ бо мақсади таъмини ичрои ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва амалий намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ ишғол намудааст. Танҳо шаҳрвандони ба синни 18-солагӣ расида мумкин аст ба хизмати давлатӣ қабул карда шаванд. Шахси мансабдори давлатӣ – шахсе мебошад, ки ба таври доимӣ, муваққатӣ ё бо ваколати маҳсус мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ ва мансабҳои давлатии хизмати давлатиро барои амалий намудани ҳокимияти давлатӣ ва салоҳияти мақомоти давлатӣ ишғол менамояд.

Хизматчиёни давлатии ҟТ вобаста ба ҷой ва нақши мақоми давлатӣ дар низоми мақомоти давлатӣ, амалий намудани вазифа ва функцияҳои давлат, татбиқи салоҳияти мақомоти давлатӣ, ҳусусияти ваколати мансабҳои мушаҳҳас ва аҳаммияти онҳо дар амалий намудани сиёсати давлатӣ ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва маъмурӣ тақсим мешаванд.

Хизматчиюн давлатии сиёсӣ – хизматчиюн давлатӣ мебошад, ки фаъолияти ў ба сиёсати умунидавлатӣ вобаста аст ва барои дар

амал татбиқ намудани сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҶТ масъул мебошад.

Хизматчии давлатии маъмурӣ – хизматчии давлатӣ мебошад, ки уҳдадориҳои мансабии ў ба таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ, мансабҳои сиёсии хизмати давлатӣ ва амалӣ намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ равона карда шудааст.

Таснифи хизматчиёни давлатӣ ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва маъмурӣ дар Феҳристи мансабҳои давлатии ҶТ муайян гардидааст, ки он бо Фармони Президенти ҶТ «Дар бораи Феҳристи мансабҳои давлатии ҶТ» (аз 27.12.2016, №794; az 3.08.2017, №907; az 31.10.2017, №955) тасдиқ карда шудааст.

Мансабҳои давлатӣ чудо мешаванд ба мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ ва мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ.

Мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ – мансабҳое мебошанд, ки Конститутсия ва қонунҳои ҶТ барои амалӣ намудани ҳокимияти давлатӣ муқаррар намудаанд. Ба ин намуди мансабҳо 30 мансаб дохил мешаванд, аз ҷумла Президенти ҶТ, Раиси Маҷлиси миллӣ Маҷлиси Олии ҶТ, Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ, муовини якуми Раиси Маҷлиси миллӣ Маҷлиси Олии ҶТ, муовини якуми Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ, муовини Раиси Маҷлиси миллӣ Маҷлиси Олии ҶТ, муовини Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ, раиси Кумитаи Маҷлиси миллӣ Маҷлиси Олии ҶТ, раиси Кумитаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ, раиси Комиссияи Маҷлиси миллӣ Маҷлиси Олии ҶТ, муовини раиси Кумитаи Маҷлиси миллӣ Маҷлиси Олии ҶТ, муовини раиси Кумитаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ, узви Маҷлиси миллӣ Маҷлиси Олии ҶТ, вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ, раиси Суди конститутсионии ҶТ, раиси Суди Олии ҶТ, раиси Суди Олии ҶТ иқтисодии ҶТ, муовини якуми раиси Суди Олии иқтисодии ҶТ, муовини якуми раиси Суди конститутсионии ҶТ, муовини Раиси Суди Олии ҶТ, муовини Раиси Суди Олии иқтисодии ҶТ, судяи Суди конститутсионии ҶТ, судяи Суди Олии ҶТ; судяи Суди Олии иқтисодии ҶТ, судяи суди ҳарбӣ, судяи суди Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, суди вилоят, суди шаҳри Душанбе, судяи суди иқтисодии Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, суди иқтисодии вилоят, суди иқтисодии шаҳри Душанбе, судяи суди шаҳр, ноҳия.

Мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ – мансабҳое мебошанд, ки бо тартиби қонунгузории ҶТ барои таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва амалӣ намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ муқаррар карда шудаанд. Ман-

сабҳои давлатии хизмати давлатӣ ба мансабҳои сиёсӣ ва маъмурии хизмати давлатӣ чудо мешаванд.

Ба мансабҳои сиёсии хизмати давлатӣ мувофиқи Феҳристи мансабҳои давлатӣ 32 мансаб дохил мешаванд: Сарвазири ҶТ, муовини якум ва муовинони Сарвазири ҶТ, Роҳбари Дастгохи иҷроияи Президенти ҶТ, муовини якум ва муовини ў, ёрдамчии Президенти ҶТ, вазири ҶТ, раиси Кумитаи давлатии ҶТ, Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҶТ, муовини Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҶТ - Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар ҶТ, раиси Комиссияи марказии интихобот ва райӯпурсии ҶТ, прокурори генералии ҶТ, котиби Шурои амнияти ҶТ ва муовини ў, раиси Палатаи ҳисоби ҶТ, раиси Кумитаи рушди маҳали назди Президент, директори Агентии хизмати давлатии назди Президенти ҶТ, директори Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ, директори Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ, директори Агентии омори назди Президенти ҶТ, Сафири Фавқулода ва Мухтори ҶТ, Намояндаи доимии ҶТ дар назди Созмони Милали Муттаҳид; роҳбари Дастгохи Мачлиси миллии Мачлиси олии ҶТ, роҳбари Дастгохи Мачлиси намоянданғони Мачлиси олии ҶТ, раиси кумитаи назди Ҳукумати ҶТ, сардори ҳадамоти назди Ҳукумати ҶТ, директори агентии назди Ҳукумати ҶТ, сардори саридораи назди Ҳукумати ҶТ, раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон, раиси вилоят, раиси шаҳри Душанбе, раиси шаҳр, ноҳия.

Барои хизматчиёни давлатии маъмурӣ категорияи мансабҳои давлатии зерин муқаррар карда мешавад: категорияи олӣ, категорияи якум, категорияи дуюм, категорияи сеюм, категорияи чорум, категорияи панҷум, категорияи шашум ва категорияи хафтум.

Дар моддаи 1 Қонуни ҶТ “Дар бораи муқовимат ба коррупсия” аз 7 августи соли 2020 мағҳуми субъектҳои ҳуқуқвайрон-куниҳои ба коррупсия алоқаманд муқаррар гардидааст. Ба субъектҳои ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд шахсони зерин мансуб дониста мешаванд:

1) шахси барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор, яъне шахсе, ки ба таври доимӣ, муваққатӣ ё бо ваколати маҳсус мансабҳои давлатии ҳокимиияти давлатӣ ё мансабҳои давлатии хизмати давлатиро мутобики санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ ишғол менамояд;

2) шахси мансабдори мақомоти ҳудидоракунии шаҳрак ва дехот;

3) шахсони ба шахси барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор баробаркардашуда, яъне:

- шахсе, ки бо тартиби муқаррарномадаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ ба сифати номзад ба ишғоли мансабҳои давлатии ин-

тихобй ё узви мақомоти интихоботии давлатй ба қайд гирифта шудааст;

- шахсони мансабдори субъектҳои хочагидори давлатй, субъектҳои хочагидоре, ки дар онҳо хиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил медиҳад;

- шахсони мансабдори ташкилотҳои ғайритичоратй;

- шахсони мансабдори давлатҳои хориҷӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва намояндагиҳои онҳо, ки бо мақомоти давлатй, шахси мансабдор, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии ҶТ муносибат доранд;

4) шахсе, ки хизматрасониҳои давлатиро амалӣ менамояд;

5) шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ.

Мафҳуми субъекти чиноятаҳо ба муқобили ҳокимиияти давлатй ва манфиатҳои хизмати давлатй инчунин дар моддаҳои даҳлдори КҔ ҟТ муқаррар шудааст. Дар моддаи 314 КҔ ҟТ (сӯиисифода аз ваколатҳои мансабӣ) мафҳуми шахси мансабдор, шахсе, ки мансабҳои давлатии ҟТро ишғол мекунад муқаррар гардида, масъалаи ба ҷавобгарии чинояти кашида шудани хизматчиёни давлатй ва хизматчиёни мақомоти худидоракуни шаҳраку дехот, ки ба шумули шахсони мансабдор доҳил намешаванд муайян гардидааст. Ҳамин тавр, дар эзохи 1 ба моддаи 314 КҔ ҟТ муқаррар шудааст: “Таҳти мафҳуми шахси мансабдор дар Кодекси мазкур шахси таъйин ё интихобшуда фаҳмида мешавад, ки ба таври доимӣ, муваққатӣ ё бо ваколати маҳсус вазифаи намояндаи ҳокимиияти давлатиро амалӣ менамояд, яъне бо тартиби муқаррарномудаи қонунгузории ҟТ дорои ваколатҳои амрдиҳӣ нисбат ба шахсоне мебошад, ки дар тобеияти хизматии ӯ қарор надоранд, инчунин шахсе, ки вазифаҳои ташкилию амрдиҳӣ, маъмурию хочагидориро дар мақомоти ҳокимиияти давлатй, муассисаҳои давлатй, мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот, ҳамчунин дар субъектҳои хочагидори давлатй ва дигар субъектҳои хочагидоре, ки дар онҳо хиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил медиҳад, ба таври музднок ё бемузд иҷро менамояд ва шахсони ба онҳо баробаркардашуда.” Мафҳуми шахсе, ки мансабҳои давлатии ҟТро ишғол мекунад дар эзохи 2 ба моддаи 314 КҔ ҟТ муқаррар шудааст: “Таҳти мафҳуми шахсе, ки мансабҳои давлатии ҟТро ишғол мекунад, дар моддаҳои боби мазкур ва дигар моддаҳои ҳамин Кодекс шахсоне дар назар дошта шудаанд, ки мансабҳои барои иҷрои бевоситаи салоҳияти мақомоти давлатй муайянномудаи Конститутсияи ҟТ ва дигар қонунҳои ҟТро ишғол мекунанд.” Мувофиқи эзохи 3 ба моддаи 314 КҔ ҟТ хизматчиёни давлатй, хизматчиёни мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот, ки ба шумули шахсони мансабдор доҳил намешаванд, мутобики моддаҳои боби 30 КҔ ҟТ дар ҳолатҳои маҳсус пешбининамудаи моддаҳои даҳлдор ба ҷавобгарии чинояти кашида мешаванд.

Ба сифати субъекти чинояти гирифтани пора дар моддаи 319 КЧ ҶТ (гирифтани пора) шахси мансабдор, шахсе, ки вазифаи давлатии ҶТ ё роҳбарии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехотро ишғол мекунад, инчунин шахси мансабдори давлати ҳориҷӣ ва шахси мансабдори ташкилоти байналмилалӣ муайян гардидаанд. Дар эзохи 3 ба моддаи 319 КЧ ҶТ муқаррар шудааст: “Таҳти мафхуми шахси мансабдори давлати ҳориҷӣ дар моддаҳои 319-321 Кодекси мазкур шахси дар мақомоти қонунгузор, иҷроия, маъмурӣ ё судии давлати ҳориҷӣ ягон мансабро ишғолнамуда (интихобгардида ё таъйингардида) ва дигар шахсе, ки барои ин мақомоти давлати ҳориҷӣ ягон функсияи давлатиро иҷро менамояд, фахмида мешавад.” Мувофиқи эзохи 4 ба моддаи 319 КЧ ҶТ таҳти мафхуми шахси мансабдори ташкилоти байналмилалӣ хизматчи ташкилоти байналмилалӣ ё дигар шахсе, ки ваколатдор аст аз номи ин ташкилот фаъолият намояд, фахмида мешавад.

Ҳамин тарик, мутобики КЧ ҶТ субъекти чиноята бо мӯқобили ҳокимияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ категорияи зерини шахсон шуда метавонанд:

1) шахси мансабдор, яъне:

- шахси таъйин ё интихобшуда, ки ба таври доимӣ, мувакқатӣ ё бо ваколати маҳсус вазифаи намояндаи ҳокимияти давлатиро амалӣ менамояд, яъне бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории ҶТ дорои ваколатҳои амрдиҳӣ нисбат ба шахсоне мебошад, ки дар тобеияти хизматии ӯ қарор надоранд;

- шахсе, ки вазифаҳои ташкилию амрдиҳӣ, маъмурию ҳочагидориро дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳои давлатӣ, мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот, ҳамчунин дар субъектҳои ҳочагидори давлатӣ ва дигар субъектҳои ҳочагидоре, ки дар онҳо хиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил медиҳад, ба таври муздинк ё бемузд иҷро менамояд ва шахсони ба онҳо баробаркардашуда;

2) шахсе, ки мансабҳои давлатии ҶТро ишғол мекунад;

3) хизматчиёни давлатӣ, хизматчиёни мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот, ки ба шумули шахсони мансабдор доҳил намешаванд;

4) шахси мансабдори давлати ҳориҷӣ;

5) шахси мансабдори ташкилоти байналмилалӣ;

6) шахсони воқеӣ, ки хизматчи давлатӣ нестанд.

Чиноятае, ки аз тарафи шахсони мансабдор содир мешаванд (чиноятаи мансабдорӣ), шартан ба ду гурӯҳ чудо мешаванд:

1) намудҳои умумии чиноятаи мансабдорӣ;

2) намудҳои маҳсуси чиноятаи мансабдорӣ.

Намудҳои умумии чиноятҳои мансабдорӣ ин чиноятҳо ба муқобили ҳокимияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ мебошанд, ки дар боби 30 моддаҳои 314 – 327 КҶ ҶТ пешбинӣ шудаанд ва 15 таркиби чиноятро дар бар мегиранд:

- 1) сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ (моддаи 314 КҶ);
- 2) беамалӣ дар иҷрои вазифа (моддаи 315 КҶ);
- 3) баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ (моддаи 316 КҶ);
- 4) соҳибӣ кардани ваколати шахси мансабдор (моддаи 317 КҶ);
- 5) иштироки гайриқонунӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ (моддаи 318 КҶ);
- 6) гирифтани пора (моддаи 319 КҶ);
- 7) додани пора (моддаи 320 КҶ);
- 8) иғвои порадиҳӣ (моддаи 321 КҶ);
- 9) хунукназарӣ (моддаи 322 КҶ);
- 10) соҳтакории хизматӣ (моддаи 323 КҶ);
- 11) гайриқонунӣ додани шиносномаи шаҳрванди ҶТ, ҳамчунин ба ҳуҷҷатҳое, ки барои гирифтани шаҳрвандии ҶТ асос мебошанд, ворид намудани маълумоти баръало бардуруғ (моддаи 323<sup>1</sup> КҶ);
- 12) гирифтани мукофот бо роҳи тамаъҷӣ (моддаи 324 КҶ);
- 13) додани мукофот ба хизматӣ (моддаи 325 КҶ);
- 14) гайриқонунӣ иҷозат додан ба гирифта гаштан ва нигоҳдории силоҳи оташвишон (моддаи 326 КҶ);
- 15) гайриқонунӣ нигоҳ доштани муҳофизони шаҳсӣ ва истифодаи техникаи ҷангӣ бо ҳамин мақсад (моддаи 327 КҶ).

Ин чиноятҳо дар самтҳои гуногуни фаъолияти мақомоти давлатӣ содир шуда метавонанд, бинобар ин онҳоро ба ғурӯҳи намудҳои умумии чиноятҳо ба муқобили ҳокимияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ мансуб донистан мумкин аст.

Дар баробари ин, дар КҶ ҶТ дигар чиноятҳое низ пешбинӣ шудаанд, ки метавонанд аз тарафи шаҳсони мансабдор содир шаванд. Ин намудҳои маҳсуси чиноятҳои мансабдорӣ мебошанд ва дар бобҳои мухталифи КҶ ҶТ пешбинӣ шудаанд. Ба ин намуди чиноятҳо доҳил мешаванд:

- радди додани маълумот ба шаҳрванд (моддаи 148 КҶ);
- напардохтани музди меҳнат, нафақа, стипендия, ёрдампулӣ ё дигар пардохтҳо (моддаи 1531 КҶ);
- моңеъ шудан ба гузаронидани маҷлис, гирдиҳамоӣ, намоиш, роҳпаймой, пикетгузорӣ ё иштирок дар онҳо (моддаи 161 КҶ);
- азониҳудкунӣ ё исрофкорӣ, ки бо истифодаи ваколатҳои мансабдорӣ содир шудааст (қисми 2 моддаи 245 КҶ);
- моңеъ шудан ба фаъолияти конунии соҳибкорӣ (моддаи 258 КҶ);

бақайдирии аҳди ғайриқонунӣ бо замин (моддаи 261 КЧ);  
ғайриқонунӣ истифода бурдани маблағ (моддаи 268 КЧ);  
дидоу дониста ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидани шахси бе-  
геноҳ (моддаи 348 КЧ);  
дидоу дониста ғайриқонунӣ баровардани хукм, ҳалнома ё ди-  
гар актҳои судӣ ((моддаи 349 КЧ);  
аз ҷониби таҳқиқбаранд, муфаттиш ё суд маҷбур сохтан ба  
додани нишондод (моддаи 354 КЧ);  
сохтакории далелҳо (моддаи 359 КЧ);  
ғайриқонунӣ озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ (моддаи 360  
КЧ);  
сӯиистеъмоли ҳокимијат ё мақоми хизматӣ, аз ҳадди вако-  
латҳои мансабӣ ва хизматӣ баромадан ё бефаъолияти ҳокимијат  
(моддаи 391 КЧ).

## **§ 2. Намудҳои мушаҳҳаси ҷиноятҳо ба муқобили ҳокимијати давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ**

### **Сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ**

Таркиби ҷинояти сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ дар  
моддаи 314 КЧ ҶТ пешбинӣ шуда, ин модда аз 3 қисм ва 5 қисм  
эзоҳ иборат аст.

Ҕинояти сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ яке аз намудҳои  
пахнгардидаи ҷиноятҳои мансабдорӣ ба ҳисоб меравад.

Объекти гурӯҳии ҷинояти сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ  
– муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки фаъолияти мӯътадили  
мақомоти ҳокимијати давлатиро таъмин мекунанд.

Объекти намудии ҷинояти сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ -  
ин тартиби амалӣ намудани ҳокимијати давлатӣ, хизмати  
давлатӣ ва хизмат дар мақомоти ҳудидоракуни шаҳрак ва дехот  
мебошад.

Объекти бевоситаи ҷинояти сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ -  
фаъолияти мӯътадили мақомоти ҳокимијати давлатӣ, мақо-  
моти ҳудидоракуни шаҳрак ва дехот, корхонаю муассисаҳои  
давлатӣ, субъектҳои ҳочагидори давлатӣ ва дигар субъектҳои  
ҳочагидоре, ки дар онҳо ҳиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил  
медиҳад, мебошад.

Ба сифати объекти иловагӣ ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни  
шаҳрвандон, манфиатҳои бо қонуни ҷиноятӣ ҳифзшавандай  
ҷамъият ва давлат баромад мекунанд.

Тарафи объективии ҷинояти сӯиистифода аз ваколати мансабӣ  
аз се аломат иборат аст:

- харакат дар намуди аз чониби шахси мансабдор истифода намудани ваколатҳои хизматии худ бархилофи манфиатҳои хизматӣ;

- бо чунин истифода намудани ваколатҳои хизматии худ бархилофи манфиатҳои хизматӣ ба вучуд овардани оқибатҳои хавфноки иҷтимоӣ дар намуди ба таври ҷиддӣ поймол намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандон ё ташкилотҳо ё манфиатҳои қонунан ҳифзшудаи ҷамъият ё давлат;

- робитай сабабии байни аз чониби шахси мансабдор истифода намудани ваколатҳои хизматии худ бархилофи манфиатҳои хизматӣ ва фаро расидани оқибатҳои зикргардида.

Таҳти мағҳуми аз чониби шахси мансабдор истифода намудани ваколати хизматии худ бархилофи манфиатҳои хизматӣ фаҳмида мешавад:

- харакати шахси мансабдор дар доираи ваколатҳои хизматии худ;

- истифодаи ин ваколатҳо бархилофи он мақсадҳо ва вазифаҳо, ки дар назди шахси мансабдор ҳамчун хизматчии давлатӣ voguzor шудааст.

Барои муқаррар кардани он, ки шахси мансабдор дар доираи ваколатҳои хизматии худ амал мекард, бояд мақоми шахси мансабдори ҷинояти мазкурро содирнамуда муайян карда шуда, муқаррар карда шавад, ки қадом ваколатҳои хизматии мушаҳҳас барои содир намудани ҷиноят истифода шудаанд.

Ҳангоми ҳалли масъалаи дар ҳаракатҳои шахси мансабдор ҷой доштан ё надоштани таркиби ҷинояти сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ бояд доира ва ҳусусияти ҳуқуқ ва уҳдадориҳои хизматии ў, ки дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, дастурамали мансабӣ, оиннома ва гайра мустаҳкам шудаанд, муқаррар карда шаванд.

Барои муайян қардани он, ки шахси мансабдор бархилофи манфиатҳои хизматӣ амал мекард, бояд санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки дар онҳо мақсад ва вазифаҳои мақомот, корхона, муассиса, ки дар он шахси мансабдор хизмат мекунад, мавриди таҳлил қарор дода шуда, баъд ҳулосаи асоснок бароварда шавад.

Дар таҷриба шаклҳои гуногуни сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ аз чониби шахси мансабдор диде мешаванд. Мисол, фиреби мақомоти назоратӣ ва тафтишӣ, дагалона вайрон қардани интизоми молиявӣ, пинҳон қардани ҷиноятҳои дилҳоҳ, аз ҷумла тасаруфи молу мулк, камомади арзишҳои молӣ-моддӣ, ҳарчи беасоси молу мулки ташкилотҳо, корхонаю муассисаҳои давлатӣ, гайриконунӣ додани чунин молу мулк барои истифода ба соҳторҳои тиҷоратӣ ё шахсони алоҳида, гирифтани даромади молу мулкӣ аз

хисоби моликияти давлатӣ, лекин бе гирифтан ва ба фоидаи худ даровардан, мисол истифодаи зердастон дар соҳтмони манзил, таъмири хона, истифодаи механизмҳо ё воситаҳои нақлиёт бо мақсадҳои шахсӣ бе пардоҳти маблағи музди меҳнат ва хизматрасонихо, додани шаҳодатномаи ронандагӣ ба шахсе, ки имтиҳони заруриро насупоридааст, беасос ба болоравии мансабӣ мусоидат кардан, ба иҷора супоридани чойхое, ки дар тавозуни ташкилот аст ва маблағи иҷораро азониҳуд кардан ва гайра.

Шакли маҳсуси сӯиистифода аз ваколати мансабӣ саҳлангорӣ нисбат ба ҷиноятҳои мушахҳас аз ҷониби шахси мансабдор мебошад.

Оқибати ҷиноятӣ нишонаи ҳатми тарафи объективии сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ мебошад. Дар диспозитсияи моддаи 314 КҶ ҶТ оқибатҳои ҷиноятии зерини аз ҷониби шахси мансабдор истифода намудани ваколатҳои хизматии худ бархилоғи манфиатҳои хизматӣ пешбинӣ шудаанд:

- ба таври ҷиддӣ поймол намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандон ё ташкилотҳо;

- ба таври ҷиддӣ поймол намудани манфиатҳои қонунан хифзшудаи ҷамъият ё давлат.

Ба таври ҷиддӣ поймол намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандон ё ташкилотҳо зарари маънавиро дар бар мегирад, яъне поймол намудани ҳуқуқу озодиҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки бо Конститутсия ва санадҳои байналмилалӣ кафолат дода шудаанд, мисол, ҳуқуқ барои риояи ҳуқуқҳои шахсии шаҳрвандон, барои ҳимояи судии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, барои рӯёнидани зарари бо ҷиноят ё дигар ҳуқуқвайронкуни расонидашуда ва гайра.

Ба ҷамъият ё давлат дар шахси мақомот ва ташкилотҳои даҳлдор, дигар шахсони ҳуқуқӣ мумкин аст зарари молу мулкӣ дар намуди зиёни бевосита ё фоидаи аздастрафта расонидашуда шавад.

Оқибатҳои барои ҷамъият ҳавғонок мумкин аст дар паст шудани обрӯю нуғузи мақомоти ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳои давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ё дехот, вайрон кардани фаъолияти мұттадили онҳо ифода гарданд.

Ба таври ҷиддӣ поймол намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунӣ аломати баҳодиҳанда мебошад, ки ҳангоми муайян карданни он бояд ба ҳисоб гирифта шаванд, мисол дараҷаи таъсири манфиғии кирдори ҷиноятӣ ба фаъолияти мұттадили ташкилот ё корхона, ҳусусият ва андозаи зарари моддии расонидашуда, шуморай шаҳрвандони ҷабрдида, вазнинии зарари маънавӣ ва молу мулкии ба онҳо расонидашуда ва гайра.

Тарафи субъективии сӯиистифода аз ваколатҳои мансабиро ғуноҳ дар дар шакли қасд дар намуди қасди бевосита ва қасди бавосита ташкил медиҳад. Шахси мансабдор дарк мекунад, ки ва-

колатҳои мансабии худро бархилофи манфиатҳои хизматӣ истифода мебарад, пешбинӣ мекунад, ки дар натиҷаи ин ба манфиатҳои бо қонуни чиноятӣ ҳифзшаванд заари ҷиддӣ расонида шуданаш мумкин аст ва расонидани онро меҳоҳад (қасди бевосита) ё дидою дониста роҳ медиҳад (қасди бавосита).

Нишонаи ҳатмии тарафи субъективии сӯиистифода аз ваколати мансабиро ангезai ғараз ё дигар манфиатҳои шахсӣ ташкил медиҳад. Ангезai ғараз дар саъю қӯшиши шахси мансабдор барои ба даст даровардани фоидаи молу мулкӣ барои худ ва дигар шахсон ифода мегардад, мисол, озод шудан аз аз баргардонидани неъматҳои моддӣ, аз баргардонидани карз, истифодаи молу мулк на аз рӯйи таъйинот, гайриқонунӣ соҳиб шудан ба имтиёзҳои андозӣ, гайриқонунӣ гирифтани кредит. Чинояти сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ бояд аз тасарруф бо роҳи азониҳудкунӣ бо истифодаи ваколати мансабдорӣ фарқ карда шавад, зеро ангезai ғараз ҳангоми сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ бо гайриқонунӣ гирифтани ва ба фоидаи худ даровардани молу мулки гайр алоқаманд нест. Дигар манфиати шахсӣ дар саъю қӯшиши шахси мансабдор барои ба даст даровардани фоидаи хусусияти гайримому мулкӣ ифода мегардад, мисол, мансабпарастӣ, хешутаборчигӣ, пуштибонии шахсони бонуфуз, пинҳон кардани бесалоҳиятиаш ва ғайра.

Субъекти чинояти сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ маҳсус, яъне шахси мансабдор аст. Дар эзоҳ ба моддаи 314 КҶ ҶТ мағҳуми шахси мансабдор муайян гардидааст. Ҳамин тавр, дар эзоҳи 1 ба моддаи 314 КҶ ҶТ муқаррар шудааст: “Таҳти мағҳуми шахси мансабдор дар Кодекси мазкур шахси таъйин ё интихобшуда фаҳмида мешавад, ки ба таври доимӣ, муваққатӣ ё бо ваколати маҳсус вазифаи намояндаи ҳокимияти давлатиро амалӣ менамояд, яъне бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории ҶТ дорои ваколатҳои амрдиҳӣ нисбат ба шахсоне мебошад, ки дар тобеяти хизматии ўқарор надоранд, инчунин шахсе, ки вазифаҳои ташкилиу амрдиҳӣ, маъмурию ҳочагидориро дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ, муасисаҳои давлатӣ, мақомоти худидоракуни шаҳрак ва деҳот, ҳамчунин дар субъектҳои ҳочагидори давлатӣ ва дигар субъектҳои ҳочагидоре, ки дар онҳо ҳиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил медиҳад, ба таври музднок ё бемузд иҷро менамояд ва шахсони ба онҳо баробаркардашуда.” Субъекти чинояти сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ категорияи зерини шахсони мансабдор шуда метавонанд:

- шахси таъйин ё интихобшуда, ки ба таври доимӣ, муваққатӣ ё бо ваколати маҳсус вазифаи намояндаи ҳокимияти давлатиро амалӣ менамояд, яъне бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории

ЧТ дорои ваколатҳои амрдиҳӣ нисбат ба шахсоне мебошад, ки дар тобеияти хизматии ӯ қарор надоранд;

- шахсе, ки вазифаҳои ташкилию амрдиҳӣ, маъмурию хочагидориро дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳои давлатӣ, мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот, ҳамчунин дар субъектҳои хочагидори давлатӣ ва дигар субъектҳои хочагидоре, ки дар онҳо хиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил медиҳад, ба таври музнок ё бемузд иҷро менамояд ва шахсони ба онҳо баробаркардашуда;

- шахсе, ки мансабҳои давлатии ЧТро ишғол мекунад.

Таҳти мағҳуми вазифаҳои ташкилию амрдиҳӣ - ваколатҳо оид ба амалӣ намудани роҳбарии колективи меҳнатӣ, доираи муайяни кор, кормандони алоҳида, интихоб ва ҷобаҷугузории қадрҳо, ташкили меҳнати кормандони тобеъ, назорат ва санчиши риояи интизоми меҳнат, татбиқи ҷораҳои ҳавасмандгардонӣ ва мучозоти интизомӣ фаҳмида мешавад.

Таҳти мағҳуми вазифаҳои маъмурию хочагидорӣ - ваколатҳо оид ба идора ва ихтиёрдории молу мулк фаҳмида мешавад.

Мағҳуми шахсе, ки мансабҳои давлатии ЧТро ишғол мекунад дар эзоҳи 2 ба моддаи 314 КҶ ЧТ мукаррар шудааст: “Таҳти мағҳуми шахсе, ки мансабҳои давлатии ЧТро ишғол мекунад, дар моддаҳои боби мазкур ва дигар моддаҳои ҳамин Кодекс шахсоне дар назар дошта шудаанд, ки мансабҳои барои иҷрои бевоситаи салоҳияти мақомоти давлатӣ муайяннамудаи Конститутсияи ЧТ ва дигар қонунҳои ЧТро ишғол мекунанд.” Мувофиқи эзоҳи 3 ба моддаи 314 КҶ ЧТ хизматчиёни давлатӣ, хизматчиёни мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот, ки ба шумули шахсони мансабдор доҳил намешаванд, мутобики моддаҳои боби 30 КҶ ЧТ дар ҳолатҳои маҳсус пешбининамудаи моддаҳои даҳлдор ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида мешаванд.

Дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 314 КҶ ЧТ таркибҳои таснифкунандай ҷинояти сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ, яъне бо ҳолатҳои вазнинкунанда ва маҳсусан вазнинкунанда пешбинӣ шудаанд.

Мутобики қисми 2 моддаи 314 КҶ ЧТ кирдор бандубаст мешавад, агар ҳамин кирдор аз ҷониби шахсе, ки мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё роҳбарии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худidоракуни шаҳрак ва дехотро ишғол мекунад, содир шуда бошад.

Дар қисми 3 моддаи 314 КҶ ЧТ таркиби ҷинояти сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ бо ҳолатҳои маҳсусан вазnинкунанда пешбинӣ шудааст. Мутобики қисми 3 моддаи 314 КҶ ЧТ кирдор бандубаст мешавад, агар кирдорҳои пешбинinamudaи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда боиси оқибатҳои вазнин гардида

бошанд. Оқибатҳои вазнин критерияи баҳодиҳанда мебошад ва аз ҷониби суд муайян карда мешавад. Ба оқибатҳои вазнин мисол шуда метавонанд: садамаи қалон, қатъи дарозмуддати гардиши нақлиёт ё истехсолот, вайрон шудани ҷорабиниҳои давлатӣ, зарари моддӣ ба миқдори маҳсусан қалон, аз беҳхтиётӣ фаро расидани марги инсон, худкушӣ ё сӯиқасд ба худкушии ҷабрдида ва гайра.

Категорияи ҷинояте, ки дар моддаи 314 КҶ ҶТ мукаррар гардидааст: қисми 1 миёна; қисмҳои 2 ва 3 вазнин.

### **Беамалӣ дар иҷрои вазифа**

Таркиби ҷинояти беамалӣ дар иҷрои вазифа дар моддаи 315 КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст. Мувофиқи қонунгузории ҷинояти таҳти мағҳуми беамалӣ дар иҷрои вазифа аз тарафи хизматчии давлатӣ, ки шахси мансабдор намебошад бо мақсади ғарознок ё дигар манфиати шахсӣ ё гурӯҳӣ иҷро накарданни вазифаҳои хеш, агар ин кирдор ба таври ҷиддӣ ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, ташкилотҳо, ҷамъият ё давлатро поймол карда бошад, фаҳмида мешавад.

Объекти гурӯҳии ҷинояти беамалӣ дар иҷрои вазифа – муносабатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки фаъолияти мӯътадили мақомоти ҳокимияти давлатиро таъмин мекунанд.

Объекти намудии ҷинояти беамалӣ дар иҷрои вазифа - ин тартиби амалий намудани ҳокимияти давлатӣ ва хизмати давлатӣ мебошад.

Объекти бевоситаи ҷинояти беамалӣ дар иҷрои вазифа - фаъолияти мӯътадили мақомоти ҳокимияти давлатӣ, манфиатҳои хизмати давлатӣ мебошад.

Объекти бевоситаи иловагии ҷинояти беамалӣ дар иҷрои вазифа ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, ташкилотҳо, ҷамъият ё давлат мебошанд.

Тарафи объективии беамалӣ дар иҷрои вазифа аз маҷмӯи аломатҳои зерин иборат аст:

а) аз тарафи хизматчии давлатӣ, ки шахси мансабдор намебошад, иҷро накарданни вазифаҳои хизматӣ;

б) фаро расидани оқибатҳои барои ҷамъият ҳавфнок дар намуди ба таври ҷиддӣ поймол шудани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, ташкилотҳо, ҷамъият ё давлат;

в) робитай сабабии байни беамалии хизматчии давлатӣ ва оқибатҳои барои ҷамъият ҳавфноки фарорасида.

Ҕинояти беамалӣ дар иҷрои вазифа танҳо бо роҳи беҳаракатӣ содир шуданаш мумкин аст. Хизматчии давлатӣ вазифаҳои муаяни хизматии худро иҷро намекунад. Уҳдадориҳои хизматӣ аз

мукаррароти санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла назомнома, оиннома, дастурамал ё фармон бармеоянд.

Барои тибқи моддаи 315 КҶ ҶТ гунахгор эътироф намудани шахс бояд муайян карда шавад, ки хизматчи давлатӣ қадом уҳдадориҳои ба зиммааш voguzorshudaro ичро накардааст ва ин уҳдадориҳои ў дар қадом санади меъёрии ҳуқуқӣ пешбинӣ шудаанд. Бояд ҳатман мукаррар карда шавад, ки хизматчи давлатӣ вобаста ба ҳолатҳои мушаххас имконияти воқеии ичро намудани уҳдадориҳои ба зиммааш voguzorshudaro дошт ё не. Агар шахс вобаста аз ҳолатҳои воқеии кор ва омилҳои субъективӣ, мисол, камтаҷрибагӣ, беморӣ ва дигар ҳолатҳо имконияти воқеии ичрои уҳдадориҳои бар зиммааш voguzorshudaro надошта бошад, таркиби ин ҷиноятӣ ҷой надорад ва хизматчи давлатӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида намешавад.

Беамалий дар ичрои вазифаҳо дар ду шакл ифода мегардад:

- умуман ичро накардан ӯ ҳадориҳои хизматии ҳуд аз ҷониби хизматчи давлатӣ;
- номатлуб ичро намудани ӯ ҳадориҳои хизматии ҳуд аз ҷониби хизматчи давлатӣ.

Таркиби ҷиноятӣ беамалий дар ичрои вазифаҳо моддӣ аст, яъне ҳуди ичро накардан ӯ ҳадориҳои хизматӣ аз ҷониби хизматчи давлатӣ ҳоло ҷавобгарии ҷиноятиро ба миён намеорад. Шарти асосии ҷиноятӣ эътироф намудани беамалий дар ичрои вазифа ин фаро расидани оқибатҳои барои ҷамъият ҳавғонок мебошад, ки дар намуди ба таври ҷиддӣ поймол шудани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандон, ташкилотҳо, ҷамъият ё давлат ифода мегардад.

Оқибати ҷиноятӣ нишонаи ҳатмии тарафи объективии беамалий дар ичрои вазифаҳо мебошад. Дар диспозитсияи моддаи 315 КҶ ҶТ оқибатҳои ҷиноятии зерини беамалий дар ичрои вазифаҳо пешбинӣ шудаанд:

- ба таври ҷиддӣ поймол намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандон ё ташкилотҳо;
- ба таври ҷиддӣ поймол намудани манфиатҳои қонунан ҳифзшудаи ҷамъият ё давлат.

Ба таври ҷиддӣ поймол намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандон ё ташкилотҳо зарари маънавиро дар бар мегирад; поймол намудани ҳуқуқу озодиҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки бо Конститусия ва санадҳои байналмилалӣ кафолат дода шудаанд, мисол, ҳуқуқ барои риояи ҳуқуқҳои шахсии шаҳрвандон, барои ҳимояи судии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, барои рӯёнидани зарари бо ҷиноят ё дигар ҳуқуқвайронкунӣ расонидашуда ва ғайра.

Ба чамъият ё давлат дар шахси мақомот ва ташкилотҳои дахлдор, дигар шахсони ҳукуқӣ мумкин аст зарари молу мулкӣ дар намуди зиёни бевосита ё фойдаи аздастрафта расонида шавад.

Оқибатҳои барои чамъият ҳавфнок мумкин аст дар паст шудани обрӯю нуфузи мақомоти ҳокимияти давлатӣ, вайрон кардани фаъолияти мұттадили онҳо ифода гарданд.

Ба таври ҷиддӣ поймол намудани ҳукуқ ва манфиатҳои қонунӣ – аломати баҳодиҳанда мебошад, ки ҳангоми муайян кардани он бояд ба ҳисоб гирифта шаванд: дараҷаи таъсири манғии кирдори ҷиноятӣ ба фаъолияти мұттадили ташкилот ё корхона, ҳусусият ва андозаи зарари моддии расонидашуда, шумора и шаҳрвандони ҷабрдида, вазнинии зарари маънавӣ ва молу мулкии ба онҳо расонидашуда ва дигар ҳолатҳо.

Нишонаи ҳатмии тарафи объективии беамалӣ дар иҷрои вазифаҳо ин робитай сабабии байни бехаракатии ҷиноятии хизматчии давлатӣ ва оқибати ҷиноятии фарорасида мебошад.

Тарафи субъективии таркиби ҷиноятӣ беамалӣ дар иҷрои вазифаро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Шахси мансабдор дарк мекунад, ки уҳдадориҳои вазифавиашро иҷро накарда истодааст, пешбинӣ мекунад, ки дар натиҷаи ин ба манғиатҳои бо қонуни ҷиноятӣ ҳифзшаванд зарави ҷиддӣ расонида шуданаш мумкин аст ва расонидани онро меҳоҳад.

Нишонаи ҳатмии тарафи субъективии беамалӣ дар иҷрои вазифаро мақсади маҳсус ташкил медиҳад, ки ин иҷро накардани вазифаҳои хеш бо мақсади ғаразнок ё дигар манғиати шахсӣ ё гурӯҳӣ мебошад.

Субъекти ҷиноят маҳсус аст, яъне хизматчи давлатӣ, ки шахси мансабдор нест. Тибқи Қонуни ҶТ “Дар бораи хизмати давлатӣ” хизматчи давлатӣ – шаҳрванди ҟТ мебошад, ки мансаби давлатии хизмати давлатии музdnокро дар асоси қасбӣ бо мақсади таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва амалӣ намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ ишғол намудааст.

Категорияи ҷинояте, ки дар моддаи 315 Кҟ ҟТ муқаррар гардидает, начандон вазнин эътироф мешавад.

### **Баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ**

Таркиби ҷиноятӣ баромадан аз ваколатҳои мансабӣ дар моддаи 316 Кҟ ҟТ пешбинӣ шуда, ин модда аз 3 қисм иборат аст.

҈иноятӣ баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ ба мисли сўнистифода аз ваколатҳои мансабӣ яке аз намудҳои паҳнгардидаи ҷиноятҳои мансабдорӣ ба ҳисоб меравад.

Объекти гурӯхии чинояти баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ – муносибатҳои ҷамъияти мебошанд, ки фаъолияти мӯътадили мақомоти ҳокимиюти давлатиро таъмин мекунанд.

Объекти намудии чинояти баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ - ин тартиби амалӣ намудани ҳокимиюти давлатӣ, хизмати давлатӣ ва хизмат дар мақомоти ҳудидоракуни шаҳрак ва дехот мебошад.

Объекти бевоситаи чинояти баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ – фаъолияти мӯътадили мақомоти ҳокимиюти давлатӣ, мақомоти ҳудидоракуни шаҳрак ва дехот, корхонаю муассисаҳои давлатӣ, субъектҳои ҳочагидори давлатӣ ва дигар субъектҳои ҳочагидоре, ки дар онҳо ҳиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил медиҳад, мебошад.

Ба сифати объекти иловагӣ ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандон, ташкилотҳо, манфиатҳои бо қонуни чиноятӣ хифзшавандай ҷамъият ва давлат баромад мекунанд.

Тарафи объективии чинояти баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ аз се аломат иборат аст:

1) аз ҷониби шахси мансабдор содир намудани ҳаракатҳое, ки аз ҳадди ваколатҳои мансабиаш баръало берун мебарояд;

2) бо ҷунин баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабии худ ба вуҷуд овардани оқибатҳои барои ҷамъият ҳавғонок дар намуди ба таври ҷиддӣ поймол намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандон ё ташкилотҳо ё манфиатҳои қонунан хифзшудаи ҷамъият ё давлат;

3) робитаи сабабии байни аз ҷониби шахси мансабдор баръало баромадан аз ҳадди ваколатҳои хизматии худ ва фаро расидани оқибатҳои зикргардида.

Чинояти баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ танҳо дар шакли ҳаракат содир шуданаш мумкин аст. Бо роҳи беҳаракатӣ баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ гайриимкон аст.

Баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ дар ҷунин ҳаракатҳои шахси мансабдор ифода мегардад, ки аз доираи салоҳияти хизматии ў мебароянд ва барҳилоғи манфиатҳои хизматӣ содир мешаванд. Вобаста ба ин оид ба ҳар як парванда марбут ба баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ бояд доираи ваколатҳо дар асоси санади меъёрии ҳуқуқӣ, ки мазмун ва ҳадди онҳоро муқаррар мекунад, аниқ муайян карда шавад. Барои муайян карданни ҳолати чой доштани баромадани шахси мансабдор аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ, бояд як қатор ҳолатҳо аниқ карда шаванд:

а) қадом санади меъёрии ҳуқуқӣ ваколатҳои шахси мансабдорро танзим мекунад;

б) қадом ҳолатҳои ин санади меъёрии ҳуқуқӣ вайрон шудаанд ва ин вайронкунӣ дар чӣ ифода мегардад.

Мавчуд набудани чунин санади меъёрии хукуқӣ ва танзими хукуқии хукуқ ва ваколатҳои шахси мансабдор маъни онро дорад, ки дар ҳаракатҳои шахси мансабдори мазкур таркиби ин чиноят чой надорад.

Таҳлили таҷрибаи судӣ нишон медиҳад, ки шаклҳои зерини асосии баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ чой доранд:

1) аз ҷониби шахс содир намудани ҳаракатҳое, ки ба салоҳияти шахси мансабдори болоӣ ё дигар шахси мансабдор мансубанд (мисол, судиҷроҷӣ худсарона қарори судро тағиیر медиҳад, сардори шӯъбаи коргузорӣ ба чойи роҳбари корхона амал мекунад, ноизири минтақавӣ амалеро иҷро мекунад, ки ба салоҳияти сардори шӯъбаи корҳои доҳилӣ ё муовини сардори шӯъба даҳл дорад ва гайра);

2) аз ҷониби шахси мансабдор содир намудани ҳаракатҳое, ки танҳо дастаҷамъона содир шуданашон мумкин аст (мисол, қабули қарор аз ҷониби судя дар ҳолате, ки тибқи қонун қарор бояд аз ҷониби ҳайати суд қабул шавад, қабули қарор аз ҷониби шахси мансабдор дар ҳолате, ки қарори комиссия, шурои нозирон ё шурои директорон зарур аст ва гайра);

3) содир намудани чунин ҳаракатҳое, ки аз ҷониби шахси мансабдор танҳо дар мавриди чой доштани ҳолатҳои маҳсуси дар санади меъёрии хукуқӣ баёншуда содир шуданашон мумкин буд, дар сурати чой надоштани чунин ҳолатҳо (мисол, истифодаи силоҳ на дар лаҳзаи ҳуҷуми чинояткор ё на бо мақсади дастгир намудани ў);

4) содир намудани ҳаракатҳое, ки ба салоҳияти ягон шахси мансабдор мансуб буда наметавонанд (мисол, аз ҷониби шахси мансабдор паст задани шаъну эътибори корманд, кофтукови корманд ва гайра).

Бояд муқаррар карда шавад, ки шахс аз ҳадди ваколатҳо дар ҷараёни ё вобаста ба иҷрои вазифаҳои хизматӣ баромадааст.

Оқибати чиноятӣ нишонаи ҳатмии тарафи объективии баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ мебошад. Дар диспозитсияи моддаи 316 КҶ ҶТ оқибатҳои чиноятии зерини баромадани шахси мансабдор аз ваколатҳои хизматии худ барҳилоғи манфиатҳои хизматӣ пешбинӣ шудаанд:

- ба таври ҷиддӣ поймол намудани хукуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон ё ташкилотҳо;

- ба таври ҷиддӣ поймол намудани манфиатҳои қонунан хифзшудаи ҷамъият ё давлат.

Ба таври ҷиддӣ поймол намудани хукуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон ё ташкилотҳо зарари маънавиро дар бар мегирад; поймол намудани хукуқу озодиҳои шахсони воқеӣ ва хукуқӣ, ки бо Конститутсия ва санадҳои байналмилалӣ кафолат дода шудаанд,

мисол, хукук барои риояи хукуқҳои шахсии шаҳрвандон, барои ҳимояи судии шахсони вοқеъ ва хукуқӣ, барои рӯёнидани зарари бо ҷиноят ё дигар хукуқвайронкунӣ расонидашуда ва гайра.

Ба ҷамъият ё давлат дар шахси мақомот ва ташкилотҳои даҳлдор, дигар шахсони хукуқӣ мумкин аст зарари молу мулкӣ дар намуди зиёни бевосита ё фоидаи аздастрафта расонида шавад.

Оқибатҳои барои ҷамъият ҳавғонок мумкин аст дар паст шудани обрӯю нуғузи мақомоти ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳои давлатӣ, мақомоти ҳудидоракуни шаҳрак ё дехот, вайрон кардани фаъолияти муътадили онҳо ифода гарданд.

Ба таври ҷиддӣ поймол намудани хукук ва манфиатҳои қонунӣ аломати баҳодиҳанда мебошад, ки ҳангоми муайян карданни он бояд ба ҳисоб гирифта шаванд: дараҷаи таъсири манғии кирдори ҷиноятӣ ба фаъолияти муътадили ташкилот ё корхона, хусусият ва андозаи зарари моддии расонидашуда, шумора и шаҳрвандони ҷабрдида, вазнинии зарари маънавӣ ва молу мулкии ба онҳо расонидашуда ва гайра.

Таҷрибаи судӣ нишон медиҳад, ки оқибати ҷиноятӣ дар баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ одатан дар шаклҳои зерин ба-ромад мекунад: расонидани зарар ба шахсият одатан дар намуди зарари ҷисмонӣ, зарар ба саломатӣ ё латуқӯб, инчунин вайрон кардани хукуқҳои асосии шаҳрвандон, мисол, хукук ба манзил, хукук ба ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, хукук ба истироҳат ва гайра.

Нишонаи ҳатмии тарафи объективии баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ ин робитаи сабабии байнӣ ҳаракатҳои ҷиноятии шахси мансабдор ва оқибати ҷиноятии фарорасида мебошад. Таркиби ҷинояти баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ моддӣ аст, яъне ин ҷиноят аз лаҳзаи фаро расидани яке аз оқибатҳои дар диспозитсия моддаи 316 КҶ ҶТ пешбинишуда хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабиро гуноҳ дар дар шакли қасди бевосита ва қасди бавосита ташкил медиҳад. Шахси мансабдор дарк мекунад, ки ҳаракатҳоеро содир мекунад, ки баръало аз ҳадди ваколатҳои мансабиаш мебароянд, пешбинӣ мекунад, ки дар натиҷаи ин ба манфиатҳои бо қонуни ҷиноятӣ хифзшаванда зарари ҷиддӣ расонида мешавад ва ҳоҳони баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ ва расонидани зарар ба манфиатҳои бо қонуни ҷиноятӣ хифзшаванда мебошад (қасди бевосита) ё дилаю дониста ба онҳо роҳ медиҳад ва ё бефарқона муносибат мекунад (қасди бавосита).

Дар фарқ аз таркиби ҷинояти сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ (моддаи 314 КҶ), ки нишонаи ҳатмии тарафи субъективиашро ангезаи ғараз ё дигар манфиатҳои шахсӣ ташкил медиҳад, дар таркиби ҷинояти сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ ангеза ба сифати

нишонаи ҳатмӣ баромад намекунад ва ба бандубости чиноят таъсир намерасонад.

Субъекти чинояти баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ маҳсус – шахси мансабдор аст. Мувофиқи эзоҳ ба моддаи 314 КҶ ҶТ субъекти ин чиноят шуда метавонад:

- шахси мансабдор, яъне шахси таъйин ё интихобшуда, ки ба таври доимӣ, муваққатӣ ё бо ваколати маҳсус вазифаи намояндаи ҳокимияти давлатиро амалӣ менамояд, яъне бо тартиби муқаррарномудаи қонунгузории ҶТ дорои ваколатҳои амрдиҳӣ нисбат ба шахсоне мебошад, ки дар тобеияти хизматии ӯ қарор надоранд;

- шахсе, ки вазифаҳои ташкилию амрдиҳӣ, маъмурию ҳочагидориро дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳои давлатӣ, мақомоти ҳудидоракуни шаҳрак ва деҳот, ҳамчунин дар субъектҳои ҳочагидори давлатӣ ва дигар субъектҳои ҳочагидоре, ки дар онҳо хиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил медиҳад, ба таври музднок ё бемузд иҷро менамояд ва шахсони ба онҳо баробаркардашуда.

Таҳти мағҳуми вазифаҳои ташкилию амрдиҳӣ - ваколатҳо оид ба амалӣ намудани роҳбарии колективи меҳнатӣ, доираи муайянни кор, кормандони алоҳида, интихоб ва ҷобаҷгузории кадрҳо, ташкили меҳнати кормандони тобеъ, назорат ва санчиши риояи интизоми меҳнат, татбиқи ҷораҳои ҳавасмандгардонӣ ва мучозоти интизомӣ фаҳмида мешавад.

Таҳти мағҳуми вазифаҳои маъмурию ҳочагидорӣ - ваколатҳо оид ба идора ва ихтиёрдории молу мулк фаҳмида мешавад.

Дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 316 КҶ ҶТ таркибҳои таснифкунандай чинояти баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ, яъне бо ҳолатҳои вазнинкунанда ва маҳсусан вазнинкунанда пешбинӣ шудаанд.

Мутобики қисми 2 моддаи 316 КҶ ҶТ кирдор бандубаст мешавад, агар ҳамин кирдор аз ҷониби шахсе, ки мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё роҳбарии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти ҳудидоракуни шаҳрак ва деҳотро ишғол мекунад, содир шуда бошад.

Дар қисми 3 моддаи 316 КҶ ҶТ таркиби чинояти баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ бо ҳолатҳои маҳсусан вазнинкунанда пешбинӣ шудааст, яъне агар кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои 1 ва 2 моддаи мазкур:

- а) бо зӯроварӣ ё таҳди迪 истифодаи он;
- б) бо истифодаи силоҳ ё воситаҳои маҳсус;
- в) бо расонидани оқибатҳои вазнин содир шуда бошад.

Таҳти мағҳуми зӯроварӣ ё таҳди迪 истифодаи зӯроварӣ ҳаракатҳои гунаҳгор, ки бо латуқӯб, расонидани зарари ҷисмонӣ дар

намуди зарари сабук ё миёна ба саломатӣ, расонидани дарди ҷисмонӣ, маҳдуд кардани озодӣ алоқаманд аст, дар назар дошта мешавад. Зӯроварӣ мумкин аст дар аз беэҳтиётӣ ба марғ расонидан ё зарари вазнин ба саломатӣ расонидан ифода гардад. Ин ҳолати таснифкунанда инчунин таҳдиди истифодаи зӯровариро дар бар мегирад. Таҳдид аз ҷониби ҷабрдида бояд ҳамчун таҳдиди воқеӣ қабул шавад.

Баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ, ки бо одамкушӣ ё қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ алоқаманд аст бояд аз рӯйи маҷмӯи ҷинояты (моддаҳои 316 ва 104 ё моддаҳои 316 ва 110 КҶ) бандубаст карда шавад.

Истифодаи силоҳ ё воситаҳои маҳсус аломати таснифкунандаи таркиби ҷинояти баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ ба ҳисоб меравад.

Силоҳ – васила ва ашёе, ки амалан барои зарба задан ба ҳадафи зинда ва ё нишони дигар, додани ишораҳо (сигналҳо) таъян шудаанд (силоҳи оташфишон, силоҳи ширории оташфишони муштарак, силоҳи ҳаводиҳанда, силоҳи пневматикӣ, силоҳи газӣ, силоҳи сард).

Ба сифати воситаҳои маҳсус мумкин аст истифода шаванд мисол, дастаҳои резинӣ, гази ашковар, дастбанд, дастгоҳҳои баркӣ (электрошоки), тирҳои резинӣ, обпошак ва диг.

Истифодаи силоҳ ва воситаҳои маҳсус дар истифодаи воқеии онҳо аз ҷониби шахси мансабдор барои таъсиррасонии ҷисмонӣ ё рӯҳӣ ба ҷабрдида, яъне расонидани заарар ба саломатӣ, дарди ҷисмонӣ расонидан ё таҳдиди истифодаи онҳо, ба ҳаво паррондан ва гайра ифодка мегардад.

Мутобики қисми 3 моддаи 316 КҶ ҶТ кирдор бандубаст мешавад, агар кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда боиси оқибатҳои вазнин гардида бошанд. Оқибатҳои вазнин критерияи баҳодиҳанда мебошад ва аз ҷониби суд муайян қарда мешавад. Ба оқибатҳои вазнин мисол шуда метавонанд: садамаи қалон, қатъи дарозмуддати гардиши нақлиёт ё истехсолот, вайрон шудани чорабинҳои давлатӣ, заарари моддӣ ба миқдори маҳсусан қалон, аз беэҳтиётӣ фаро расидани марги инсон, ҳудкушӣ ё сўйкасад ба ҳудкушии ҷабрдида ва гайра.

Категорияи ҷинояте, ки дар моддаи 316 КҶ ҶТ муқаррар гардидашт: қисми 1 миёна; қисмҳои 2 ва 3 вазнин.

### **Соҳибӣ кардани ваколати шахси мансабдор**

Таркиби ҷинояти соҳибӣ кардани ваколати шахси мансабдор дар моддаи 317 КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст. Мувофиқи қонунгузории ҷиноятӣ таҳти мағҳуми соҳибӣ кардани ваколати шахси мансаб-

дор аз чониби хизматчии давлатӣ ё хизматчии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот, ки шахси мансабдор намебошад, соҳибӣ кардани ваколати шахси мансабдор ва вобаста ба он содир намудани ҳаракате, ки ҳуқӯқ ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандон ё ташкилотҳоро ба таври чиддӣ поймол мекунанд, фахмида мешавад.

Объекти гурӯҳии чинояти соҳибӣ кардани ваколати шахси мансабдор – муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки ғаъолияти мӯтадили мақомоти ҳокимияти давлатиро таъмин мекунанд.

Объекти намудии чинояти соҳибӣ кардани ваколати шахси мансабдор – ин тартиби амалий намудани ҳокимияти давлатӣ, хизмати давлатӣ ва хизмат дар мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот мебошад.

Объекти бевоситай чинояти соҳибӣ кардани ваколати шахси мансабдор – ғаъолияти мӯтадили мақомоти давлатӣ, корхона ё муассиса, ҳамчунин обруҷу нуфузи мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракуни шаҳрак ё дехот мебошад.

Объекти бевоситай иловагии соҳибӣ кардани ваколати шахси мансабдорро ҳуқӯқ ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандон ва ташкилотҳо ташкил медиҳад.

Тарафи объективии соҳибӣ кардани ваколати шахси мансабдор аз маҷмӯи аломатҳои зерин иборат аст:

а) соҳибӣ кардани ваколати шахси мансабдор аз чониби хизматчии давлатӣ ё хизматчии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот, ки шахси мансабдор намебошад;

б) фаро расидани оқибатҳои барои ҷамъият ҳавфнок дар намуди ба таври чиддӣ поймол шудани ҳуқӯқ ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандон ва ташкилотҳо;

в) робитаи сабабии байни соҳибӣ кардани ваколати шахси мансабдор ва оқибатҳои барои ҷамъият ҳавфноки фарорасида.

Чинояти соҳибӣ кардани ваколати шахси мансабдор бо роҳи ҳаракати ғаъолона содир мешавад. Хизматчии давлатӣ ба ҷойи шахси мансабдор ҳаракатеро содир мекунад, ки ба доираи ваколатҳои шахси мансабдор доҳил мешавад. Масалан, котиби роҳбари мақомоти давлатӣ ё корхона, муассиса мӯҳрро истифода намуда, ҳуҷҷатеро таҳия ва имзо карда медиҳад, ки онро метавонист факат шахси мансабдор дидҳад, ё корманди техникии муассисай давлатӣ бо алоқаи маҳсус занг зада, дастур медиҳад.

Таркиби чинояти соҳибӣ кардани ваколати шахси мансабдор моддӣ аст. Шарти асосии чиноят эътироф намудани соҳибӣ карданни ваколати шахси мансабдор ин фаро расидани оқибатҳои барои ҷамъият ҳавфнок мебошад, ки дар намуди ба таври чиддӣ поймол

шудани хукуқ ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандон ва ташкилотҳо ифода мегардад.

Оқибати чиноятӣ нишонаи ҳатмии тарафи объективии соҳибӣ кардани ваколати шахси мансабдор мебошад. Дар диспозитсия моддаи 317 КҶ ҔТ оқибатҳои чиноятии зерини соҳибӣ кардани ваколати шахси мансабдор пешбинӣ шудаанд:

- ба таври ҷиддӣ поймол намудани хукуқ ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандон;
- ба таври ҷиддӣ поймол намудани хукуқ ва манфиатҳои қонуни ташкилотҳо.

Ба таври ҷиддӣ поймол намудани хукуқ ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандон ё ташкилотҳо зарари маънавиро дар бар мегирад; поймол намудани хукуқу озодиҳои шахсони воқеӣ ва хукуқӣ, ки бо Конститутсия ва санадҳои байналмилалӣ кафолат дода шудаанд, мисол, хукуқ барои риояи хукуқҳои шахсии шаҳрвандон, барои ҳимояи судии шахсони воқеӣ ва хукуқӣ, барои рӯёнидани зарари бо чиноят ё дигар хукуқвайронкунӣ расонидашуда ва ғайра.

Ба ҷамъият ё давлат дар шахси мақомот ва ташкилотҳои даҳлдор, дигар шахсони хукуқӣ мумкин аст зарари молу мулкӣ дар намуди зиёни бевосита ё фоидай аздастрафта расонидашуда шавад.

Оқибатҳои барои ҷамъият ҳавфнок мумкин аст дар паст шудани обрӯю нуфузи мақомоти ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳои давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ё дехот, вайрон кардани фаъолияти мұттадили онҳо ифода гарданд.

Ба таври ҷиддӣ поймол намудани хукуқ ва манфиатҳои қонунӣ – аломати баҳодиҳанда мебошад, ки ҳангоми муайян кардани он бояд ба ҳисоб гирифта шаванд: дараҷаи таъсири манфии кирдори чиноятӣ ба фаъолияти мұттадили ташкилот ё корхона, хусусият ва андозаи зарари моддии расонидашуда, шумораи шаҳрвандони ҷабрдида, вазнинии зарари маънавӣ ва молу мулкии ба онҳо расонидашуда ва ғайра.

Нишонаи ҳатмии тарафи объективии соҳибӣ кардани ваколати шахси мансабдор ин робитаи сабабии байни ҳаракатҳои соҳибӣ кардани ваколатҳо ва оқибати чиноятии фарорасида мебошад.

Тарафи субъективии таркиби чинояти соҳибӣ кардани ваколати шахси мансабдорро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Ҳизматчи давлатӣ ё ҳизматчи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва дехот, ки шахси мансабдор намебошад дарк мекунад, ки ваколати шахси мансабдорро соҳибӣ карда ҳаракатҳоро содир карда истодааст, пешбинӣ мекунад, ки дар натиҷаи ин ҳаракатҳо ба манфиатҳои бо қонуни чиноятӣ ҳифзшавандай шаҳрвандон ва ташкилотҳо зарари ҷиддӣ расонида шуданаш мумкин аст ва расонидани онро меҳоҳад.

Ангезай сохибӣ кардани ваколати шахси мансабдор барои банду-  
басти чиноят таъсир намерасонад.

Агар сохибӣ кардани ваколати шахси мансабдор ба сифати  
воситаи содир намудани чинояти дигар, мисол қаллобӣ (мод-  
даи 245 КЧ) баромад карда бошад, маҷмӯи чиноятҳо ҷой дорад.  
Инчунин дар ҳолати аз ҷониби гунахгор барои содир намудани  
ҳаракатҳо бо сохибӣ кардани ваколати шахси мансабдор сохта-  
корӣ намудани ҳуҷҷати қалбакӣ (моддаи 340 КЧ). Тайёр намудани  
фармони қалбакӣ дар бораи ба мансаб таъйин намудан ё  
мувакқатан иҷрои вазифаҳоро бар зиммаи шахсе voguzor намудан  
ҳамчунин маҷмӯи чиноятҳоро ташкил медиҳад (моддаҳои 317 ва  
323 КЧ).

Субъекти чиноят маҳсус аст, яъне хизматчи давлатӣ ё хизма-  
тчи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидо-  
ракуни шаҳрак ва дехот, ки шахси мансабдор намебошад. Тибқи  
Қонуни ҶТ “Дар бораи хизмати давлатӣ” хизматчи давлатӣ –  
шаҳрванди ҟТ мебошад, ки мансаби давлатии хизмати давлатии  
муздноқро дар асоси қасбӣ бо мақсади таъмини иҷрои ваколатҳои  
шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва амалӣ наму-  
дани салоҳияти мақомоти давлатӣ ишғол намудааст.

Аз ҷониби шахси мансабдор сохибӣ кардани ваколати шахси  
mansabdoi дигар ҳамчун баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ  
аз рӯйи моддаи 316 КЧ ҟТ бандубаст карда мешавад.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 317 КЧ ҟТ муқаррар гар-  
диддааст, начандон вазнин эътироф мегардад.

### **Иштироки гайриқонунӣ дар фаъолияти сохибкорӣ**

Таркиби чинояти иштироки гайриқонунӣ дар фаъолияти  
сохибкорӣ дар моддаи 318 КЧ ҟТ пешбинӣ шудааст.

Мувофики Қонуни ҟТ “Дар бораи муқовимат ба коррупсия”  
(банди 4 қисми 1 моддаи 23) ба шахси барои иҷрои вазифаҳои ман-  
саби давлатӣ ваколатдор ва мансаби ба он баробаркардашуда  
шахсан ё ба воситаи шахсони боваринок ба фаъолияти сохибкорӣ  
машгул шудан манъ аст.

Объекти гурӯҳии чинояти иштироки гайриқонунӣ дар  
фаъолияти сохибкорӣ – муносабатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки  
фаъолияти мӯътадили мақомоти ҳокимияти давлатиро таъмин ме-  
кунанд.

Объекти намудии чинояти иштироки гайриқонунӣ дар  
фаъолияти сохибкорӣ – ин тартиби амалӣ намудани ҳокимияти  
давлатӣ, хизмати давлатӣ ва хизмат дар мақомоти худидоракуни  
шаҳрак ва дехот мебошад.

Объекти бевоситаи чинояти иштироки гайриконунӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ – фаъолияти мӯътадили мақомоти давлатӣ, корхона ё муассиса, ҳамчунин манфиатҳои хизмати давлатӣ мебошад.

Тарафи объективии иштироки гайриконунӣ дар фаъолияти соҳибкориро ҳаракатҳои алтернативии зерин ташкил медиҳанд:

- таъсис додани ташкилоте, ки фаъолияти соҳибкориро анҷом медиҳад;

- шахсан ё ба воситаи шахси боваринок хилоғи манъи муқаррарнамудаи қонун иштирок кардан дар идораи ташкилоте, ки фаъолияти соҳибкориро анҷом медиҳад.

Ҳаракатҳои номбурда чинояти иштироки гайриконунӣ дар фаъолияти соҳибкориро ташкил медиҳанд, агар ин кирдор бо фароҳам овардани имтиёз ва бартарӣ ё бо дигар шакли пуштибонӣ нисбат ба ташкилоте, ки фаъолияти соҳибкориро анҷом медиҳад алоқаманд бошад.

Шарти зарурии ба ҷавобгарии чинояти қашидан барои иштироки гайриконунӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ ин алоқамандии бевоситаи ҳаракатҳои шахси гунаҳгор марбут ба таъсис додани ташкилоте, ки фаъолияти соҳибкориро анҷом медиҳад ё шахсан ё ба воситаи шахси боваринок иштирок кардан дар идораи ҷунун ташкилот бо фароҳам овардани имтиёз ва бартарӣ ба ин ташкилот (мисол, имтиёзҳои андозӣ, содиротӣ, бақайдигирӣ бенавбат, иштирок дар музояда ва гайра) ё бо дигар шакли пуштибонӣ нисбат ба ин ташкилот (мисол, аз тафтиш ё ревизия озод кардан, фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолият ва гайра) мебошад.

Таркиби чинояти иштироки гайриконунӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ расмӣ аст ва чиноят аз лаҳзаи содир намудани ҳаракатҳои дар диспозитсияи моддаи 318 КҶ ҶТ пешбинишуда, яъне таъсис додани ташкилоте, ки фаъолияти соҳибкориро анҷом медиҳад ё шахсан ё ба воситаи шахси боваринок хилоғи манъи муқаррарнамудаи қонун иштирок кардан дар идораи ҷунун ташкилот хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии чинояти иштироки гайриконунӣ дар фаъолияти соҳибкориро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Шахси гунаҳгор дарк мекунад, ки бо истифода аз ваколатҳои мансабӣ ва бархилоғи манъи муқаррарнамудаи қонун ташкилотро таъсис медиҳад, ки фаъолияти соҳибкориро анҷом медиҳад ё шахсан ё ба воситаи шахси боваринок дар идораи ин ташкилот иштирок мекунад ва ба ин ташкилот имтиёз ё бартарӣ фароҳам меорад ё бо шакли дигар пуштибонӣ мекунад ва ҳоҳони содир намудани ҳаракатҳои номбурда аст.

Субъекти чинояти иштироки гайриконунӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ маҳсус, яъне шахси мансабдор мебошад.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 318 КЧ ҶТ муқаррар гардидааст, начандон вазнин эътироф мегардад.

## Гирифтани пора

Чинояти гирифтани пора дар моддаи 319 КЧ ҶТ пешбинӣ шуда, ин модда аз 4 қисм ва 4 қисм эзоҳ иборат мебошад. Дар қисми 1 моддаи 319 КЧ ҶТ мағҳуми гирифтани пора чунин муқаррар шудааст: «Аз ҷониби шахси мансабдор шахсан ё ба воситаи миёнарав гирифтани пора дар намуди пул, когазҳои қиматнок, дигар молу мулк ё фойдаи дорoi хусусияти молу мулкӣ дошта, барои иҷро кардан ё накардан амали муайян ба манфиати порадиҳанда ё намояндагони ў, агар чунин ҳаракат (бехаракатӣ) ба доираи ваколати хизматии шахси мансабдор, шахси мансабдори давлати ҳориҷӣ ё шахси мансабдори ташкилоти байналмилалӣ дохил бошанд ё онҳо вобаста ба қудрати мавқеи мансабиашон ба чунин ҳаракат (бехаракатӣ) мусоидат карда метавонанд, ҳамчунин барои пушти-бонии умумӣ ё саҳлангорӣ дар хизмат».

Гирифтани пора яке аз шаклҳои аз ҳама хавғонок ва пахнгашта, vale душворисботшавандай коррупсия ба ҳисоб меравад.

Объекти гурӯҳии чинояти гирифтани пора – муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки фаъолияти мӯътадили мақомоти ҳокимиюти давлатиро таъмин мекунанд.

Объекти намудии чинояти гирифтани пора – ин тартиби амалий намудани ҳокимиюти давлатӣ, хизмати давлатӣ ва хизмат дар мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот мебошад.

Ба сифати объекти бевоситаи чинояти гирифтани пора – фаъолияти мӯътадили мақомоти ҳокимиюти давлатӣ, мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот, корхонаю муассисаҳои давлатӣ, субъектҳои ҳочагидори давлатӣ ва дигар субъектҳои ҳочагидоре, ки дар онҳо хиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил медиҳад, ба-ромад мекунад.

Ба сифати объекти иловагӣ ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандон, манфиатҳои бо қонуни чиноятӣ ҳифзшавандай ҷамъият ва давлат баромад мекунанд.

Нишонаи ҳатмии объекти чинояти гирифтани пороро предмети ин чиноят ташкил медиҳад. Ба сифати предмети чинояти гирифтани пора баромад мекунанд: пул, когазҳои қиматнок, дигар молу мулк ё фойдаи хусусияти молу мулкӣ дошта.

Таҳти мағҳуми пул (асъор) тибқи моддаи 149 Кодекси маданияи ҶТ воситаи қонуни пардоҳт ба шумор меравад, ки қабули он аз рӯйи арзиши эътибории худ дар худуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмист

Коғази қиматнок тибки моддаи 151 Кодекси маданий қоғазҳои қиматнок ҳүччатхое мебошанд, ки бо риояи шакли муқаррарнамудаи қонун ва унсурҳои хатмӣ ҳуқуқҳои молу мулкиеро тасдиқ менамоянд, ки амалисозӣ ё додани онҳо танҳо дар сурати манзур намудан имконпазир аст (коғазҳои қиматноки ҳүччатӣ). Мутобики қисми 1 моддаи 152 Кодекси маданий ҶТ, ба қоғазҳои қиматнок мансубанд: саҳмия, вомбарг, вексел, чек, сертификати бонкӣ, коносамент ва ҳүччатҳои дигар, ки мутобики қонунгузорӣ дар бораи қоғазҳои қиматнок ё бо тартиби муқаррарнамудаи онҳо ба ҷумлаи қоғазҳои қиматнок мансуб дониста шудаанд.

Ба дигар молу мулк тибки қонунгузории маданий ҶТ ба ғайр аз пул ва қоғазҳои қиматнок, инчунин ашёи манқула (мисол, мотина, компьютер, мебел ва ғайра) ва ашёи ғайриманқул (мисол, бинои истиқоматӣ ва ғайристиқоматӣ, иншоот ва объектҳои соҳтмонии нотамом, ниҳолҳои бисёрсола ва молу мулки дигаре, ки бо замин алоқамандии мустаҳкам доранд, яъне объектҳое, ки интиқолашон бидуни расонидани зиёни воқеии беҳисоб ба таъйиноташон имконнапазир аст) дохил мешаванд.

Таҳти мағҳуми фоидай ҳусусияти молу мулкӣ дошта, мисол ройгон таъмир кардани хона, таъмири мошина, пешниҳод намудани роҳҳати сайёҳӣ, чиптаҳои ҳавопаймо, соҳтмони хона, бӯстонсарой, барасмиятдароририи (зоҳирان) шартномаи хариду фурӯш, ҳадя, бо нархи хеле паст фурӯҳтани молу мулк, паст кардани ма-благи пардоҳт барои ичора, қарзро баҳшидан ва ғайра. Чунин фоида ё ҳизматрасонии ҳусусияти молу мулкӣ дошта бояд дар ҳукм арзиши пулиаш дарҷ гардад.

Арзиши молу мулк ё ҳизматрасонӣ ба сифати пора пешниҳодшаванда барои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидани шахс аҳаммият надорад, зоро дар КЧ ҶТ андозаи ҳадди ақали он муайян нашудааст. Барои ҷамъият ҳавфнокии гирифтани пора на дар андозаи он, балки дар он ифода мегардад, ки шахси мансабдор ваколатҳои ҳудро барои ғайриқонунӣ бой шудану даромад гирифтани истифода мебарад ва бо ин обрӯю нуфузи давлат, мақомот ва муасисаҳои давлатирио, ки дар он ҷо кор мекунад, паст мезанад.

Мутобики Қонуни ҶТ «Дар бораи муқовимат ба коррупсия» ҳуқуқвайронкунии ба коррупсия алоқаманд ҳисобида мешавад: “қабул кардани тухфа ва ҳизматрасониҳои дигари вобаста ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ ё вазифаҳои ба онҳо баробаркардашуда аз шахсони аз рӯйи вазифа тобеъ, ба истиснои армугон ва тухфаҳои дигари рамзӣ ҳангоми баргузории чорабиниҳои протоколӣ ва расмии дигар, ки арзиши умумиашон дар як сол аз сад нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд нест, инчунин додани чунин тухфаву ҳизматрасониҳо ба шахси мансабдори болоӣ” (банди 4 қисми 1 моддаи 25). Яъне, қонун аз ҷониби шахсони мансабдор қабул намудани

тухфаҳоро дар шакли «армуғон ва тухфаҳои дигари рамзӣ ҳангоми баргузории чорабинихои протоколӣ ва расмии дигар, ки арзиши умумии онҳо дар як сол аз 100 нишондиҳанда барои ҳисобҳо набояд зиёд бошад» манъ намекунад. Дар моддаи 657 Кодекси ҳуқуқвайронкуни маъмурии ҶТ барои ҳуқуқвайронкуни коррупсионии “Қабул кардани тухфа ва дигар хизматрасонҳ барои ийрои вазифаи давлатҳ аз шахсоне, ки аз рӯи вазифа тобеанд” ҷавобгарии маъмурӣ муқаррар шудааст.

Пора аз тухфа бо ҳусусиятҳои зерин фарқ мекунад:

1) ҳаққоният – яъне тухфа эътирофи он аст, ки шахси тухфагиранда воқеан ҳам зимни ичрои вазифаҳои хизматии худ амалҳои шоёнери анҷом дода, ин шахс (тухфагиранда) ҷунин қадршиносии тухфадиҳандаро ба ҳеч васила «ҳавасманӣ» накардааст;

2) мустақилият – тухфаи мазкур мустақилият, яъне дар оянда аз ҷониби тухфагиранда озодона ичро кардани вазифаҳои ўро ба ҳусус дар мавриди ба манфиатҳои тухфадиҳанда даҳл кардани онҳо, ҳифз намояд;

3) ройгон будан – тухфагиранда ба таври ҳамешағӣ аз ҳама гуна ӯҳдадориҳои ба ивази ин тухфа амали ҷавобиеро ба манфиати тухфадиҳанда ва аъзои оила ё ҳешовандони ў анҷом додан бояд озод бошад;

4) шаффофијат – тухфагиранда барои ба роҳбарияти ташкилоти худ, мизочони он, ҳамкорон, воситаҳои аҳбори омма ё аҳли ҷомеа дар бораи ин тухфа ошкоро ҳабар додан ҳозир буда тавонад.

«Мздоимство», «лихоимство» - истилоҳҳои қадимаи русӣ буда, бо гирифтани пора алоқаманд аст. «Мздоимство», яъне гирифтани пора барои ҳаракати (бехаракатии) қонунӣ аст. Ҷунин намуди гирифтани пора дар қисми 1 моддаи 319 КҔ ҔТ пешбинӣ шудааст. «Лихоимство», яъне гирифтани пора барои ҳаракатҳои (бехаракатии) ғайриқонунӣ аст. Ин намуди гирифтани пора дар қисми 2 моддаи 319 КҔ ҔТ пешбинӣ шудааст.

Тарафи объективии гирифтани пора аз аломатҳои зерин иборат аст:

1) аз ҷониби шахси мансабдор шахсан ё ба воситаи миёнарав гирифтани пора дар намуди пул, когазҳои қиматнок, дигар молу мулк ё ғоидай ҳусусияти молу мулкӣ дошта;

2) гирифтани пора барои ичро кардан ё накардани амали муаяйян ба манфиати порадиҳанда ё намояндагони ў.

Пора аз ҷониби шахси мансабдор мумкин аст шахсан ё ба воситаи миёнарав гирифта шавад. Шахсан гирифтани пора ин бевосита аз ҷониби шахси мансабдор гирифтани пора, ҳамчунин бо розгии ў пораро гирифтани ҳешовандону наздикони ў мебошад. Гирифтани пора ба воситаи миёнарав маънои онро дорад, ки шахси мансабдор барои пинҳон ва ноаён содир намудани ҷиноят аз хиз-

мати миёнарав истифода мебарад. Җавобгарии чиноятии шахси миёнарав вобаста ба ҳолатҳои содир шудани чиноят дар сурати шарики чиноят буданаш тибқи моддаи 36 КЧ ҏ фаро мерасад.

Гирифтани пора аз ҷониби шахси мансабдор дар чор шакли ҳаракат(бехаракатии) ў ба манфиати порадиҳанда ё намояндагони ў мумкин аст ифода гардад:

1) содир намудани ҳаракат (бехаракатӣ), ки ба доираи ваколати хизматии шахси мансабдор дохил мешаванд;

2) вобаста ба қудрати мавқei мансабиашон ба чунин ҳаракат (бехаракатӣ) мусоидат кардан;

3) пуштибонии умумӣ;

4) саҳлангорӣ дар хизмат.

Гирифтани пора аз ҷониби шахси мансабдор мумкин аст ифода гардад дар мусоидат кардан барои ба манфиати порадиҳанда аз ҷониби дигар шахсони мансабдор содир намудани ҳаракат (бехаракатӣ), зоро онҳо бевосита ба доираи ваколати хизматии шахси мансабдор дохил намешаванд. Новобаста аз он ки шахси гунаҳгор ваколати содир намудани ҳаракат (бехаракатӣ)-ро надорад, ў бинобар қудрат ва нуфузи мавқei мансабиаш ба дигар шахсони мансабдор, ки мисол таҳти тобеияташ қарор доранд, метавонад таъсир расонад.

Дар банди 8 Қарори Пленуми Суди Олии ҏ аз 19 декабря соли 2008, №11 «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандаҳои чиноятӣ марбут ба гирифтэн, додани пора ва ришвадиҳии тичоратӣ» (бо тағйиротҳое, ки бо қарори Пленум аз 23 ноября соли 2012, №30 ва аз 29 сентябри соли 2014, №7 ворид карда шудаанд) зикр гардидааст: “Таҳти мафҳуми мавқei мансабӣ, ки ба анҷом додани ҳаракатҳои муайян ба манфиати порадиҳанда аз ҷониби шахсони мансабдори зикргардида мусоидат намудаанд, бояд аз ҷумла аҳаммият ва обурӯю эътибори вазифаи ишғолнамуда, таҳти тобеият қарор доштани дигар шахсони мансабдор, ки нисбаташон аз ҷониби порагир роҳбарӣ амалӣ мегардад, фаҳмида шавад. Дар баробари ин, мақомоти тафтишоти пешакӣ ва судҳо бояд ба назар гиранд, ки истифода бурдани муносибатҳои шахсиро, агар онҳо ба вазифаи ишғолнамуда алоқаманд набошанд, ҳамчун истифодабарии мавқei мансабӣ дониста намешаванд.

Зери мафҳуми пуштибонии умумӣ дар хизмат, мумкин аст, аз ҷумла ҳаракатҳои марбут ба ҳавасмандкунии номуносиб, бесос дар вазифаи худ гузоштан ё ба вазифаи баланд гузаронидан, анҷом додани дигар ҳаракатҳое, ки зарурат надоштанд, фаҳмида шаванд.

Таҳти мафҳуми саҳлангорӣ дар хизмат масалан, аз ҷониби шахси мансабдор наандешидани чора барои бартараф намудани камбуҷиҳо ё норасогиҳо дар фаъолияти хизматии порадиҳанда ё

намояндагони ў, беътиной зохир намудан ба кирдори гайриконунин ў, фаҳмида мешавад<sup>1</sup>.”

Таркиби чинояти гирифтани пора расмӣ аст ва он аз лаҳзai гирифтани пора (ё қисми пора) хотимаёфта хисобида мешавад.

Тарафи субъективии гирифтани пораро гуноҳ дар шакли қасд, қасди бевосита ташкил медиҳад. Аломати ҳатмии тарафи субъективии гирифтани пораро ангезаи гараз ташкил медиҳад.

Дар моддаи 1 Қонуни ҶТ “Дар борай мӯковимат ба коррупсия” мағҳуми зерин муқаррар шудааст: “субъектҳои хуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд – шахси барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор, яъне шахсе, ки ба таври доимӣ, муваққатӣ ё бо ваколати маҳсус мансабҳои давлатии ҳокимиюти давлатӣ ё мансабҳои давлатии хизмати давлатиро мутобиқи са-надҳои меъерии хуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ишғол менамояд, шахси мансабдори мақомоти худидоракуни шаҳрак ва деҳот, инчунин шахсони ба он баробаркардашуда (шахсе, ки бо тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъерии хуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати номзад ба ишғоли мансабҳои давлатии интихобӣ ё узви мақомоти интихоботии давлатӣ ба қайд гирифта шудааст, шахсони мансабдори субъектҳои хоҷагидори давлатӣ, субъектҳои хоҷагидоре, ки дар онҳо хиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил медиҳад, шахсони мансабдори ташкилотҳои гайритичоратӣ, шахсони мансабдори давлатҳои хориҷӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва намояндагиҳои онҳо, ки бо мақомоти давлатӣ, шахси мансабдор, шахсони воқеӣ ва хуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибат до-ранд), шахсе, ки хизматрасониҳои давлатиро амалий менамояд, шахсони воқеӣ ва хуқуқӣ”.

Субъекти чинояти гирифтани пора маҳсус аст: шахси мансабдор, шахси мансабдори давлати хориҷӣ ё шахси мансабдори ташкилоти байналмилалӣ . Дар эзоҳи 3 ва 4 ба моддаи 319 ҟТ мағҳаррар шудааст:

3) Таҳти мағҳуми шахси мансабдори давлати хориҷӣ дар моддаҳои 319-321 Кодекси мазкур шахси дар мақомоти қонунгузор, иҷроия, маъмурӣ ё судии давлати хориҷӣ ягон мансабро ишғолнамуда (интихобгардида ё таъйингардида) ва дигар шахсе, ки барои ин мақомоти давлати хориҷӣ ягон функсияи давлатиро иҷро менамояд, фаҳмида мешавад.

4) Таҳти мағҳуми шахси мансабдори ташкилоти байналмилалӣ хизматчи ташкилоти байналмилалӣ ё дигар шахсе, ки ваколатдор аст аз номи ин ташкилот фаъолият намояд, фаҳмида мешавад.

<sup>1</sup> Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 76.

Дар қисми 2 моддаи 319 КҶ ҔТ намуди таснифкунандай таркиби чинояти гирифтани пора дар намуди аз ҷониби шахси мансабдор, шахси мансабдори давлати ҳориҷӣ ё шахси мансабдори ташкилоти байнамилалӣ гирифтани пора барои ҳаракати (бехаракатии) гайриқонунӣ пешбинӣ шудааст. Таҳти мағҳуми ҳаракати (бехаракатии) гайриқонунӣ содир намудани амале фаҳмида мешавад, ки аз мақоми хизматии ў барнамеояд, ё бархи-лофи манфиатҳои хизматӣ содир мешавад, инчунин ҳаракатҳое, ки дорои алломатҳои дигар чиноят ё ҳукуқвайронкунии дигар мебошанд. Дар ҷунун ҳолатҳо мумкин аст чиноят аз рӯйи маҷмӯи чиноятҳо бандубаст карда шавад, яъне қисми 2 моддаи 319 ва моддаи дахлдори КҶ ҔТ, мисол, гайриқонунӣ аз ҷавобгарии чиноятӣ озод кардан (моддаи 360 КҶ), соҳтакории далелҳо (моддаи 359 КҶ) ва файра.

Аз ҷониби шахси мансабдор гирифтани пора гӯё барои содир кардан ҳаракате(бехаракатие), ки ў онро бинобар надоштани ваколатҳо ё имконнапазир будани истифодаи мақоми хизматӣ иҷро карда наметавонад, ҳангоми мавҷуд будани қасди соҳиб шудан ба пора бояд ҳамчун қаллобӣ аз рӯйи моддаи 247 КҶ ҔТ бандубаст карда шавад.

Дар қисми 3 моддаи 319 КҶ ҔТ намудҳои маҳсусан таснифкунандай гирифтани пора пешбинӣ шудаанд, яъне агар кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми моддаи 319 КҶ ҔТ :

- аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир шуда бошад;
- аз ҷониби шахсе содир шуда бошад, ки вазифаи давлатии ҔТро ишғол мекунад;
- аз ҷониби роҳбари мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ содир шуда бошад;
- аз ҷониби роҳбари мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот содир шуда бошад.

Гирифтани пора аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содиршуда эътироф мешавад, агар дар ҷиноят ду ё зиёда шахсони мансабдор иштирок карда бошанд ва дар ҳусуси якҷоя бо сўйистифода аз мақоми мансабиашон содир намудани ҷинояти гирифтани пора пешакӣ маслиҳат карда бошанд.

Дар гирифтани пора аз ҷониби шахсе, ки вазифаи давлатии ҔТро ишғол мекунад ё роҳбари мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва ё роҳбари мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот мебошад, ҳамчун ҳолати таснифкунанда мавқеи мансабии шахси гунахгор баромад мекунад.

Тибқи таснифи хизматчиёни давлатӣ, ки дар Фехристи мансабҳои давлатии ҔТ муайян гардидааст (бо Фармони Президенти

ЧТ «Дар бораи Фехристи мансабҳои давлатии ЧТ» (аз 27.12.2016, №794; аз 3.08.2017, №907; аз 31.10.2017, №955) тасдиқ карда шудааст) мансабҳои давлатӣ чудо мешаванд ба мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ ва мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ. Мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ – мансабҳое мебошанд, ки Конститутсия ва қонунҳои ЧТ барои амалӣ намудани ҳокимияти давлатӣ муқаррар намудаанд. Ба ин намуди мансабҳо 30 мансаб дохил мешаванд, аз ҷумла Президенти ЧТ, Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ЧТ, Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ЧТ, муовини якуми Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ЧТ, муовини якуми Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ЧТ, муовини Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ЧТ, муовини Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ЧТ, узви Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ЧТ, вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ЧТ, раиси Суди конституционии ЧТ, раиси Суди Олии ЧТ, раиси Суди Олии иқтисодии ЧТ ва дигарон. Ба мансабҳои сиёсии хизмати давлатӣ мувоғики Фехристи мансабҳои давлатӣ 32 мансаб дохил мешаванд: Сарвазири ЧТ, муовини якум ва муовинони Сарвазири ЧТ, Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти ЧТ, муовини якум ва муовин, ёрдамчии Президенти ЧТ, вазири ЧТ, раиси Кумитаи давлатии ЧТ, прокурори генералии ЧТ ва дигарон.

Дар моддаи 1 Қонуни конституционии ЧТ “Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ” аз 17 майи соли 2004 мағҳуми роҳбари мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ чунин муқаррар шудааст: “Раиси Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия – мақоме, ки ҳокимияти иҷроияро дар ҳудуди воҳидҳои марзию маъмурии даҳлдор амалӣ гардонида, ба мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ сарварӣ менамояд.” Дар моддаи 1 Қонуни ЧТ “Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва дехот” аз 5 августи соли 2009 мағҳуми роҳбари мақомоти худидоракунии шаҳрак ва дехот чунин муқаррар шудааст: “раиси Чамоат – роҳбари мақомоти худидоракунии шаҳрак ва дехот буда, аз тарафи вакilonи Чамоат интиҳоб мешавад.” Яъне агар чинояти гирифтани пора аз ҷониби шаҳсоне, ки мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ ё мансабҳои сиёсии хизмати давлатиро ишғол мекунанд, ҳамчунин аз ҷониби раиси вилоят, раиси шаҳр, раиси ноҳия, раиси Чамоати шаҳрак, раиси Чамоати дехот содир шавад, гирифтани пора бо назардошти мавқеи мансабии субъекти гирифтани пора аз рӯйи қисми 3 моддаи 319 КҶ ЧТ бандубаст карда мешавад.

Дар қисми 4 моддаи 319 КҶ ЧТ намудҳои маҳсусан таснифкунданда гирифтани пора пешбинӣ шудаанд, агар кирдорҳои пешбинамудаи қисмҳои якум, дуюм ё сеюми моддаи 319 КҶ ЧТ :

- а) тақроран содир шуда бошад;
- б) аз чониби гурӯҳи муташаккил содир шуда бошад;
- в) бо тамаъҷӯи пора содир шуда бошад;
- г) ба микдори қалон содир шуда бошад.

Дар эзоҳи 2 ба моддаи 319 КҶ ҶТ мағҳуми тақроран содир намудани чинояти гирифтани пора муқаррар шудааст: «таҳти мағҳуми тақроран (тақрорӣ) дар моддаҳои 319, 320, 324 ва 325-и ҳамин Кодекс чинояте дар назар дошта шудааст, ки агар қаблан як ё якчанд чиноятҳои пешбининамудаи ҳамин моддаҳо содир шуда бошад». Чинояти гирифтани пора тақроран содиршуда эътироф мешавад, агар шахсе, ки пора гирифтааст қаблан чинояти гирифтани пора ё чинояти додани пора ё чинояти гирифтани мукофот бо роҳи тамаъҷӯй ё чинояти додани мукофот ба хизматчиро содир карда бошад ва муҳлати ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидан барои ин чиноятҳо нағузашта бошад ё шахс бо тартиби муқаррар намудаи қонун аз ҷавобгарии чиноятӣ озод нашуда бошад, ё доғи судӣ барои чинояти қаблан содиршуда барҳам нахӯрда ё бардошта нашуда бошад.

Намуди дигари таснифкунандаи гирифтани пора содир намудани чинояти гирифтани пора аз чониби гурӯҳи муташаккил мебошад. Дар банди 19 Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ аз 19 декабря соли 2008, №11 «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандаҳои чиноятӣ марбут ба гирифтани, додани пора ва ришвадиҳии тиҷоратӣ» (бо тағииротҳое, ки бо қарори Пленум аз 23 ноября соли 2012, №30 ва аз 29 сентябри соли 2014, №7 ворид карда шудаанд) зикр гардидааст: «Тибқи қонун (моддаи 39 КҶ ҶТ) гурӯҳи муташаккил бо устувории ҳуд, дараҷаи баланди муташаккилӣ, тақсимоти нақшҳо, мавҷудияти ташкилкунанда ва роҳбар, ифода мейбад. Аз ин лиҳоз, ба гурӯҳи муташаккил метавонанд ашҳосе доҳил шаванд, ки шаҳсони мансабдор ва вазифаҳои идоракуниро дар корхонаи тиҷоратӣ ё дигар корхона анҷоммадода набуда, қаблан барои содир намудани як ё якчанд чиноят муттаҳид шудаанд. Дар ин ҳолат иштирокчиёни гурӯҳи муташаккил мутобики талаботи қисми 8 моддаи 39 КҶ ҶТ ба ҷавобгарии чиноятӣ қашида мешаванд. Бинобар ин чиноят аз лаҳзаи қабули пора ё мукофоти гайриқонунӣ ҳангоми ришвадиҳии тиҷоратӣ аз чониби ақаллан яке аз шаҳсони мансабдор ё шаҳсоне, ки вазифаҳои идоракуниро дар корхонаи тиҷоратӣ ё дигар корхонаҳо анҷом медиҳанд, хотимаёфта дониста мешавад»<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 79.

Гирифтани пора бо роҳи тамаъчӯй намуди таснифкунандаи гирифтани пора мебошад. Мағҳуми гирифтани пора бо роҳи тамаъчӯй дар эзоҳи 2 ба моддаи 320 КҶ ҶТ муқаррар шудааст: «Таҳти мағҳуми тамаъчӯе, ки дар моддаи 319 ва 320 ҳамин Кодекс пешбинӣ шудааст, талаботи шахси мансабдор, шахси мансабдори давлати ҳориҷӣ ё шахси мансабдори ташкилоти байналмилалӣ оид ба додани пора зери таҳди迪 содир кардани чунин амалҳои вобаста ба фаъолияти хизматие, ки метавонад ба манфиатҳои қонунии порадиҳанда зарар расонад, ё инчунин қасдана гузоштани шаҳрванд ба чунин ҳолате, ки ў маҷбур аст барои бартараф кардани оқибатҳои зарарнок ба манфиатҳои қонунии худ пора диҳад, фаҳмида мешавад.» Шахси мансабдор додани пора дар намуди маблағи пулӣ, қоғазҳои қиматнок, дигар молу мулкро зери таҳди迪 содир намудани ҳаракатҳое, ки метавонанд ба манфиатҳои қонунии шаҳрванд зарар расонанд талаб мекунад ё худ порадиҳандаро ба чунин вазъият мегузорад, ки ў маҷбур мешавад, ки бо мақсади пешгирии оқибатҳои зарарнок ба манфиатҳои бо қонун ҳифзшавандааш пора диҳад.

Намуди дигари таснифкунандаи гирифтани пора ин гирифтани пора ба миқдори калон мебошад. Дар эзоҳи 1 ба моддаи 319 КҶ ҶТ мағҳуми гирифтани пора ба миқдори калон муқаррар шудааст: «Дар моддаи 319 Кодекси мазкур зери мағҳуми миқдори калон, миқдори пул, арзиши қоғазҳои қиматнок, дигар молу мулк ё фоидай дорои хусусияти молу мулкӣ доштае фаҳмида мешавад, ки арзиши онҳо аз як ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд бошад». Андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҳар сол дар қонун дар бораи буҷети давлатӣ барои соли молиявӣ муқаррар карда мешавад.

Дар банди 21 Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ аз 19 декабряи соли 2008, №11 «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандагои чиноятӣ марбут ба гирифтани, додани пора ва ришвадиҳии тичоратӣ» (бо тағиyrотҳое, ки бо қарори Пленум аз 23 ноябряи соли 2012, №30 ва аз 29 сентябри соли 2014, №7 ворид карда шудаанд) вобаста ба аҳаммияти андозаи пора барои бандубости чиноят зикр гардидааст: «Бо назардошти он, ки аз андозаи пора бандубости чиноят вобастагӣ дорад, бояд ба ҳар як предмети додашуда ё хизмати расонидашуда дар асоси арзиши ҳақиқии предмет, нарху наво ё тарифи хизматрасонӣ дар маҳалли мазкур ё дар лаҳзаи содир намудани чиноят чойдошта, дар ҳолати мавҷуд набудани онҳо бошад, дар асоси хулосаҳои ташхисгарон баҳои арзишӣ (пулӣ) дода шавад. Агар пора ба миқдори калон қисм ба қисм гирифта шуда бошад, вале ин ҳаракатҳои лаҳзаҳои як чинояти давомдорро ифода

намоянд, кирдори содиргардида бояд ҳамчун гирифтани пора ба микдори калон бандубаст карда шавад»<sup>3</sup>.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 319 КЧ ҶТ муқаррар гардидааст: қисми 1 миёна; қисмҳои 2, 3 ва 4 вазнин.

### Додани пора

Чинояти додани пора дар моддаи 320 КЧ ҶТ пешбинӣ шуда, аз 2 қисм ва 2 қисм эзоҳ иборат аст.

Дар қисми 1 моддаи 320 КЧ ҶТ мағҳуми додани пора ҳамчун ба шахси мансабдор, шахси мансабдори давлати хориҷӣ ё шахси мансабдори ташкилоти байналмилалӣ шахсан ё аз тарики миёнарав додани пора муқаррар шудааст.

Объекти гурӯҳии чинояти додани пора – муносибатҳои камъиятие мебошанд, ки фаъолияти мұтадили мақомоти ҳокимијати давлатиро таъмин мекунанд.

Объекти намудии чинояти додани пора - ин тартиби амалӣ намудани ҳокимијати давлатӣ, хизмати давлатӣ ва хизмат дар мақомоти худидоракуни шаҳрак ва деҳот мебошад.

Объекти бевоситаи чинояти додани пора - фаъолияти мұтадили мақомоти ҳокимијати давлатӣ, мақомоти худидоракуни шаҳрак ва деҳот, корхонаю муассисаҳои давлатӣ, субъектҳои ҳочагидори давлатӣ ва дигар субъектҳои ҳочагидоре, ки дар онҳо ҳиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил медиҳад, мебошад. Ҳамчун объекти иловагӣ мүмкін аст ҳуқук ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандон, манфиатҳои бо қонуни чиноятӣ ҳифзшавандай камъият ва давлат баромад кунанд.

Нишонаи ҳатмии объекти чинояти додани пора предмети ин чиноят мебошад. Ба сифати предмети чиноят баромад мекунанд: пул, коғазҳои қиматнок, дигар молу мулк ё фоидаи ҳусусияти молу мулкӣ дошта.

Таҳти мағҳуми фоидаи ҳусусияти молу мулкӣ дошта, мисол ройгон таъмир кардани хона, таъмири мошина, пешниҳод намудани роҳҳати сайёҳӣ, чиптаҳои ҳавопаймо, соҳтмони хона, бӯстонсарой, зоҳирян барасмиятдароририи шартномаи ҳариду фурӯш, ҳадя, бо нарҳи хеле паст фурӯхтани молу мулк, паст кардани маблағи пардоҳт барои ичора, қарзро баҳшидан ва гайра. Чунин фоида ё хизматрасонии ҳусусияти молу мулкӣ дошта бояд дар ҳукм арзиши пулиаш дарҷ гардад.

Арзиши молу мулк ё хизматрасонии ба сифати пора пешниҳодшаванда барои ба ҷавобгарии чиноятӣ кашидан шахс

<sup>3</sup> Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 79.

аҳаммият надорад, зеро дар КЧ ҖТ андозаи ҳадди ақали он муайян нашудааст.

Тарафи объективии додани пора дар як ҳаракат – додани пора шахсан ё аз тарики миёнарав ба шахси мансабдор, шахси мансабдори давлати хориҷӣ ё шахси мансабдори ташкилоти байналмилаӣ барои иҷро кардан ё накардани амали муайян ба манфиати порадиҳанда ё намояндагони ўифода мегардад.

Мазмуни ҳаракат (бехаракатӣ)-и бар манфиати порадиҳанда ё намояндагони ў иҷрошаванд ва мағҳуми пора ҳангоми таҳлили ҳуқуқии чиноятин таркиби чиноятни гирифтани пора баррасӣ гардидা буд.

Пора ба шахси мансабдор мумкин аст шахсан ё ба воситаи миёнарав дода шавад. Шахсан додани пора ин бевосита ба шахси мансабдор додани пора мебошад. Додани пора ба воситаи миёнарав маънои онро дорад, ки шахс барои пинҳон ва ноаён содир намудани чиноят аз хизмати миёнарав истифода мебарад. Ҷавобгарии чиноятин шахси миёнарав вобаста ба ҳолатҳои содир шудани чиноят дар сурати шарики чиноят буданаш тибқи моддаи 36 КЧ ҖТ фаро мерасад.

Додани пора ба шахси мансабдор барои чор шакли ҳаракат(бехаракатии) ў ба манфиати порадиҳанда ё намояндагони ў мумкин аст ҷой дошта бошад:

1) содир намудани ҳаракат (бехаракатӣ), ки ба доираи ваколати хизматии шахси мансабдор дохил мебошанд;

2) ҳаракат (бехаракатӣ) ба доираи ваколати хизматии шахси мансабдор дохил намебошанд, вале ў вобаста ба қудрати мавқеи мансабиаш ба чунин ҳаракат (бехаракатӣ) мусоидат карда метавонад;

3) пуштибонии умумӣ;

4) саҳлангорӣ дар хизмат.

Дар ҳолати додани пора, агар шахси мансабдор гирифтани пораро рад намояд, шахси порадиҳанда барои сӯиқасд ба додани пора ба ҷавобгарии чиноятӣ қашид мешавад. Дар банди 15 Қарори Пленуми Суди Олии ҖТ аз 19 декабря соли 2008, №11 «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандаҳои чиноятӣ марбут ба гирифтӣ, додани пора ва ришвадиҳии тиҷоратӣ» (бо тағйиротҳое, ки бо қарори Пленум аз 23 ноября соли 2012, №30 ва аз 29 сентябри соли 2014, №7 ворид карда шудаанд) зикр гардидааст: «Агар додани ашёи қиматдори маслиҳатгардида бо сабабҳои аз иродai шахсоне, ки кӯшиш мекарданд предмети пора ё ришваро диханд ё гиранд вобастанабуда, анҷом наёfta бошад, кирдори содирнамудаи онҳо бояд ҳамчун сӯиқасд ба гирифтӣ ё додани пора ё мукофоти гайриқонунӣ ҳангоми ришvадiҳии тиҷоратӣ бандубаст карда шавад.

Нияти изҳорнамудаи шахс дар бораи додани (гирифтани) ма-благи пулӣ, қоғазҳои қиматнок, дигар молу мулк ё пешниҳод наму-дани имконияти гайриқонунӣ истифода бурдани хизматрасонии хусусияти моддӣ дошта, таркиби чиноятро оид ба сӯиқасди ги-рифтани ё додани пора ё ришвадиҳии тичоратӣ ташкил намедиҳад, агар шахс барои амалӣ гардонидани ин нияташ ягон ҳаракатҳои мушаххасро ичро накарда бошад<sup>4</sup>.”

Таркиби чинояти додани пора расмӣ аст ва аз лаҳзаи ба пора-гиранда супоридани аққалан қисми пора хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Ҳангоми аз ҷониби шахси мансабдор дидаю дониста ги-рифтани пора гӯё барои содир намудани ҳаракатҳои (бехаракатии) муайянे, ки шахси мансабдор онро ичро карда наметавонад, ҳан-гоми чой доштани қасди соҳиб шудан ба предмети пора, кирдори шахси мансабдор ҳамчун қаллобӣ (моддаи 247 КҶ) бандубаст кар-да мешавад, порадиҳанда бошад барои сӯиқасд ба додани пора ба ҷавобгарӣ карда мешавад.

Тарафи субъективии додани пораро ғуноҳ дар шакли қасд, қа-сади бевосита ташкил медиҳад. Мақсад ва ангезаи додани пора аломати ҳатмии тарафи субъективии додани пора намебошанд.

Субъекти чиноят шахси воқеии мукаллаф мебошад, ки ба син-ни 16-солагӣ расидааст.

Дар қисми 2 моддаи 320 КҶ ҶТ ду намуди таснифкунандай додани пора пешбинӣ шудааст:

1) додани пора ба шахси мансабдор, шахси мансабдори давлати ҳориҷӣ ё шахси мансабдори ташкилоти байналмилалӣ ба-рои аз ҷониби онҳо дидаю дониста анҷом додани ҳаракати (бехаракатии) гайриқонунӣ;

2) такроран додани пора.

Додани пора ба шахси мансабдор, шахси мансабдори давлати ҳориҷӣ ё шахси мансабдори ташкилоти байналмилалӣ барои аз ҷониби онҳо дидаю дониста анҷом додани ҳаракати (бехаракатии) гайриқонунӣ дорои дараҷаи баландтари барои ҷамъиятҳавғонӣ мебошад. Таҳти мағҳуми аз ҷониби шахси мансабдор, шахси ман-сабдори давлати ҳориҷӣ ё шахси мансабдори ташкилоти байнал-милалӣ дидаю дониста анҷом додани ҳаракати (бехаракатии) гай-риқонунӣ содир намудани амале фаҳмида мешавад, ки аз мақоми хизматии ў барнамеояд, ё барҳилоғи манфиатҳои хизматӣ содир мешавад, инҷунин ҳаракатҳое, ки дорои аломатҳои дигар чиноят ё ҳуқуқвайронкунии дигар мебошанд, мисол, гайриқонунӣ аз ҷавоб-гарии ҷиноятӣ озод кардан, соҳтакории далелҳо ва гайра.

<sup>4</sup> Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 77.

Дар эзохи 2 ба моддаи 319 КЧ ҖТ муқаррар шудааст, ки: “Таҳти мафҳуми тақроран (тақрорӣ) дар моддаҳои 319, 320, 324 ва 325-и ҳамин Кодекс ҷинояте дар назар дошта шудааст, ки агар қаблан як ё якчанд ҷиноятҳои пешбинӣ намудаи ҳамин моддаҳо содир шуда бошад.” Яъне таҳти мафҳуми тақроран додани пора содир намудани ин кирдор ё ҷиноятҳои дар моддаҳои 319, 324, 325 КЧ ҖТ пешбiniшуда на камтар аз ду маротиба фаҳмида мешавад, ба шарте, ки агар муҳлати даъвои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидан барои ҷинояти қаблан содиршуда нағузашта бошад, ё шаҳс бо тартиби муқаррарнамудаи қонун аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод нашуда бошад, ё доги судӣ барои ҷинояти қаблан содиршуда барҳам нахӯрда ё бардошта нашуда бошад. Агар предмети порадиҳӣ қасдона қисм - қисм дода шуда бошад, тақроран содир намудани додани пора ҷой надорад, балки як ҷинояти ягонаи давомдор ҷой дорад.

Дар эзохи 1 ба моддаи 320 КЧ ҖТ ду асоси аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод кардани шаҳси порадиҳанда муқаррар шудааст:

1) агар аз ҷониби шаҳси мансабдор, шаҳси мансабдори давлати хориҷӣ ё шаҳси мансабдори ташкилоти байналмилалӣ тамаъҷӯи пора ба амал омада бошад;

2) агар шаҳси порадода иҳтиёран ба мақоме, ки ба оғози парвандаи ҷиноятӣ ҳуқуқ дорад ҳабар диҳад.

Мутобики эзохи 2 ба моддаи 320 КЧ ҖТ “Таҳти мафҳуми тамаъҷӯе, ки дар моддаи 319 ва 320 ҳамин Кодекс пешбинӣ шудааст, талаботи шаҳси мансабдор, шаҳси мансабдори давлати хориҷӣ ё шаҳси мансабдори ташкилоти байналмилалӣ оид ба додани пора зери таҳди迪 содир кардани чунин амалҳои вобаста ба фаъолияти хизматие, ки метавонад ба манфиатҳои қонунии порадиҳанда зарар расонад, ё инҷунин қасдона гузоштани шаҳрванд ба чунин ҳолате, ки ў маҷбур аст барои бартараф кардани оқибатҳои заарарнома ба манфиатҳои қонунии худ пора диҳад, фаҳмида мешавад”.

Категорияи ҷинояте, ки дар моддаи 320 КЧ ҖТ муқаррар гардидашт: қисми 1 миёна; қисми 2 вазнин.

## Иғвои порадиҳӣ

Таркиби ҷинояти иғвои порадиҳӣ дар моддаи 321 КЧ ҖТ пешбинӣ шудааст. Қонунгузор иғвои порадиҳиро ҳамчун қӯшиши ба шаҳси мансабдор, шаҳси мансабдори давлати хориҷӣ ё шаҳси мансабдори ташкилоти байналмилалӣ додани пул, қоғазҳои иматнок, дигар молу мулк ё хизматрасонии дорои ҳусусияти молу мулкӣ бе розигии онҳо бо мақсади соҳтани далелҳои сунъӣ оид ба гирифтани пора муқаррар намудааст.

Объекти гурӯхии чинояти иғвои порадиҳӣ – муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки фаъолияти мұтадили мақомоти ҳокимиюти давлатиро таъмин мекунанд.

Объекти намудии чинояти додани пора – ин тартиби амалӣ намудани ҳокимиюти давлатӣ, хизмати давлатӣ ва хизмат дар мақомоти ҳудидоракуни шаҳрак ва дехот мебошад.

Объекти бевоситай чинояти иғвои порадиҳӣ – фаъолияти мұтадили мақомоти ҳокимиюти давлатӣ, манфиатҳои хизмати давлатӣ обрӯву нуфузи шахсони мансабдор мебошад.

Предмети чиноят нишонаи ҳатмии объекти иғвои порадиҳӣ ба ҳисоб меравад. Ба сифати предмети чинояти иғвои порадиҳӣ пул, қоғазҳои иматнок, дигар молу мулк ё хизматрасонии дорои ҳусусияти молу мулкӣ баромад мекунанд. Мағҳуми пул, қоғазҳои иматнок, дигар молу мулк ё хизматрасонии дорои ҳусусияти молу мулкӣ ҳангоми таҳлили ҳуқуқии чиноятии таркиби чиноятҳои гирифтани пора ва додани пора баррасӣ гардида буд.

Тарафи объективии таркиби чинояти иғвои порадиҳӣ дар ҳаракат дар намуди қӯшиши ба шахси мансабдор, шахси мансабдори давлати ҳориҷӣ ё шахси мансабдори ташкилоти байналмилалӣ додани пул, қоғазҳои иматнок, дигар молу мулк ё хизматрасонии дорои ҳусусияти молу мулкӣ бе розигии онҳо бо мақсади соҳтани далелҳои сунъӣ оид ба гирифтани пора ифода мегардад. Гузаронидани амалиётҳои оперативӣ - ҷустуҷӯй аз ҷониби мақомоти ваколатдор вобаста ба санчиши ариза дар бораи тамаъҷӯии пора иғвои порадиҳӣ ба ҳисоб намераванд. Таркиби чинояти иғвои порадиҳӣ расмӣ аст.

Дар банди 30 Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ аз 19 декабря соли 2008, №11 «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандажои чиноятӣ марбут ба гирифтӣ, додани пора ва ришвадиҳии тиҷоратӣ» (бо тағииротҳое, ки бо қарори Пленум аз 23 ноября соли 2012, №30 ва аз 29 сентябри соли 2014, №7 во-рид карда шудаанд) зикр гардидааст: “Чинояти иғвои порадиҳӣ аз лаҳзai қӯшиши додани маблаги пулӣ ё дигар ашёҳои қиматдор ё ин ки қӯшиши расонидани хизмати ҳусусияти молу мулкидошта, хотимаёфта ба ҳисоб меравад. Ҳангоми ҳалли масъалаи мавҷуд будани таркиби чинояти мазкур, суд бояд санҷида барояд, ки дар бораи қабули предмети пора бо шахси мансабдор маслиҳати пешакӣ ҷой дошт, ё не. Дар сурати мавҷуд набудани чунин маслиҳат ва даст кашидан аз гирифтани предмети пора, шахсе, ки бо мақсади соҳтани далелҳои сунъӣ оид ба содир гардидани чиноят қӯшиш намудааст, пред-

мети номбурдаро супорад, бояд бо моддаи 321 КҘ ЧТ ба чавобгарӣ кашида мешавад<sup>5</sup>.”

Тарафи субъективии таркиби чинояти иғвои порадиҳиро гуноҳ дар шакли қасд, қасди бевосита ташкил медиҳад. Нишонаи ҳатмии тарафи субъективии ин чиноят мақсади чиноят аст, ки ин мақсади соҳтани далелҳои сунъӣ оид ба гирифтани пора мебошад.

Субъекти чинояти иғвои порадиҳӣ шахси воқеии мукаллаф мебошад, ки ба синни 16-солагӣ расидааст.

Агар иғвои порадиҳӣ аз ҷониби шахси мансабдор бо истифодай мавқеи хизматиаш содир шуда бошад, кирдори содирнамудаи ӯ иловатан бо моддаи 314 КҘ ЧТ бандубаст карда мешавад.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 321 КҘ ЧТ мукаррар гардидааст, вазнин эътироф мегардад.

## Хунукназарӣ

Таркиби чинояти хунукназарӣ дар моддаи 322 КҘ ЧТ пешбинӣ шуда, аз 2 қисм иборат аст. Чинояти хунукназарӣ яке аз намудҳои пахнгардидаи чиноятҳо ба муқобили ҳокимиюти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ ба ҳисоб меравад.

Хунукназарӣ дар диспозитсияи қисми 1 моддаи 322 КҘ ЧТ ҳамчун иҷро накардан ё ба таври даҳлдор иҷро накарданӣ вазифаҳои худ аз ҷониби шахси мансабдор дар натиҷаи муносибати бенисофона ё бепарвоёна ба хизмат, агар ин боиси ба таври ҷиддӣ поймол карданӣ ҳукуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрванд ё ташкилот ё манфиатҳои қонунан ҳифзшудаи ҷамъият ё давлат гашта бошад, муайян шудааст.

Объекти гурӯҳии чинояти хунукназарӣ – муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки фаъолияти мұтадили мақомоти ҳокимиюти давлатиро таъмин мекунанд.

Объекти намудии чинояти хунукназарӣ – ин тартиби амалий намудани ҳокимиюти давлатӣ, хизмати давлатӣ ва хизмат дар мақомоти худидорақуни шаҳрак ва дехот мебошад.

Объекти бевоситай чинояти хунукназарӣ – фаъолияти мұтадили мақомоти ҳокимиюти давлатӣ, мақомоти худидорақуни шаҳрак ва дехот, корхонаю муассисаҳои давлатӣ, субъектҳои ҳочагидори давлатӣ ва дигар субъектҳои ҳочагидоре, ки дар онҳо хиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил медиҳад, мебошад.

<sup>5</sup> Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 81.

Ба сифати объекти иловагй ҳуқук ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандон, ташкилотҳо, манфиатҳои бо қонуни чиноятӣ хифзшавандай ҷамъият ва давлат баромад мекунанд.

Тарафи объективии хунукназарӣ се аломати ҳатмиро дар бар мегирад:

1) ичро накардан ё ба таври дахлдор ичро накардани вазифаҳои худ аз ҷониби шахси мансабдор;

2) ба таври ҷиддӣ поймол кардани ҳуқук ва манфиатҳои қонуни шаҳрванд ё ташкилот ё манфиатҳои қонунан хифзшудаи ҷамъият ё давлат – ҳамчун оқибати ичро накардан ё ба таври дахлдор ичро накардани вазифаҳои худ аз ҷониби шахси мансабдор;

3) робитаи сабабии байни кирдори шахси мансабдор ва оқибатҳои фарорасида.

Ичро накардани вазифаҳои худ аз ҷониби шахси мансабдор дар бехаракатии шахси мансабдор, пурра ё қисман ичро накардани уҳдадориҳои бар зиммаи ў voguzorshuda ifoda megarداد. Суд бояд дар асоси таҳлили мақоми ҳуқуқии шахси мушаҳҳаси мансабдор муайян кунад, ки қадом уҳдадориҳо аз ҷониби ў ичро нашуданд, зоро шахси мансабдорро барои ичро накардани танҳо уҳдадориҳои тибқи тартиби муқарраргардида ба ў voguzorshuda ба ҷавобгарӣ қашидан мумкин аст.

Таҳти мағҳуми ба таври дахлдор ичро накардани вазифаҳои худ аз ҷониби шахси мансабдор ичрои уҳдадориҳо на дар ҳаҷми пурра, дақиқ, саривақтӣ ва поквиҷдонона ичро накардани уҳдадориҳо ва ғайра фаҳмида мешавад.

Ҳангоми муқаррар кардани тарафи объективии чинояти хунукназарӣ муайян кардани оқибатҳои ичро накардан ё ба таври дахлдор ичро накардани вазифаҳои худ аз ҷониби шахси мансабдор, ки дар ба таври ҷиддӣ поймол кардани ҳуқук ва манфиатҳои қонуни шаҳрванд ё ташкилот ё манфиатҳои қонунан хифзшудаи ҷамъият ё давлат ифода мегарداد, аҳаммияти муҳим дорад. Оқибатҳои номбаршуда метавонанд дар расонидани зарари моддӣ, дигар зарар, аз ҷумла вайрон шудани ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии шаҳрвандон, паст шудани обрӯю нуфузи мақомоти ҳокимијати давлатӣ ва мақомоти ҳудидоракуни шақрак ва дехот, ноъмуладил ва номураттаб шудани кори ташкилотҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ, пинҳон кардани чиноятҳо, дигар ҳуқуқвайронкуниҳо ва ғайра ифода гарданд.

Ба таври ҷиддӣ поймол намудани ҳуқук ва манфиатҳои қонуниӣ – аломати баҳодиҳандо мебошад, ки ҳангоми муайян кардани он бояд ҳолатҳои зерин ба ҳисоб гирифта шаванд: дараҷаи таъсири манғии кирдори чиноятӣ ба фаъолияти муътадили ташкилот ё корхона, хусусият ва андозаи зарари моддии расонида-

шуда, шумораи шаҳрвандони ҷабрдида, вазнинии зарари маънавӣ ва молу мулкии ба онҳо расонидашуда ва гайра.

Нишонаи ҳатмии тарафи объективии хунукназарӣ ин робитаи сабабии байнӣ кирдори ҷиноятӣ шахси мансабдор ва оқибати ҷиноятӣ фарорасида мебошад. Таркиби ҷиноятӣ хунукназарӣ моддӣ аст, яъне ин ҷиноятӣ аз лаҳзаи фаро расидани яке аз оқибатҳои дар диспозитсияи моддаи 322 КҶ ҶТ пешбинишуда хотимиёфта ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии ҷиноятӣ хунукназариро гуноҳ дар шакли беэҳтиёти дар намуди ҳудбоварӣ ва бепарвой ташкил медиҳад.

Ҳудбоварӣ маъни онро дорад, ки гунахгор фаро расидани оқибатҳои барои ҷамъият ҳавфноки дар қонун зикргардида дар натиҷаи иҷро накардан ё ба таври даҳлдор иҷро накардани вазифаҳояш пешбинӣ мекунад, вале бе асосҳои ба он кофӣ, ҳудбоварона ҳисоб мекунад, ки он оқибатҳоро бартараф месозад. Ҳамин тавр, сухан дар бораи дидою дониста иҷро накардан ё ба таври даҳлдор иҷро накардани вазифаҳои хизматии худ аз ҷониби шахси мансабдор меравад, ки аз дараҷаи баланди барои ҷамъият ҳавфнокии чунин муносибати шахси мансабдор нисбат ба иҷрои қарзи хизматии худ шаҳодат медиҳад.

Бепарвой маъни онро дорад, ки гунахгор фаро расидани оқибатҳои барои ҷамъият ҳавфноки дар қонун зикргардида дар натиҷаи иҷро накардан ё ба таври даҳлдор иҷро накардани вазифаҳояш пешбинӣ намекунад, ҳол он, ки дар сурати бодиқатӣ ва дурандешии зарурӣ мебоист ва метавонист он оқибатҳоро пешбинӣ кунад.

Субъекти ҷиноятӣ хунукназарӣ маҳсус, яъне шахси мансабдор аст. Мувоғики эзоҳ ба моддаи 314 КҶ ҶТ субъекти ин ҷиноят шуда метавонад:

- шахси мансабдор, яъне шахси таъйин ё интихобшуда, ки ба таври доимӣ, муваққатӣ ё бо ваколати маҳсус вазифаи намояндаи ҳокимияти давлатиро амалӣ менамояд, яъне бо тартиби муқаррарномудаи қонунгузории ҶТ дорои ваколатҳои амрдиҳӣ нисбат ба шахсоне мебошад, ки дар тобеяти хизматии ӯ қарор надоранд;

- шахсе, ки вазифаҳои ташкилию амрдиҳӣ, маъмурию ҳочагидориро дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳои давлатӣ, мақомоти ҳудидоракуни шаҳрак ва дехот, ҳамчунин дар субъектҳои ҳочагидори давлатӣ ва дигар субъектҳои ҳочагидоре, ки дар онҳо ҳиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил медиҳад, ба таври муздинк ё бемузд иҷро менамояд ва шахсони ба онҳо баробаркардашуда.

Таҳти мағҳуми вазифаҳои ташкилию амрдиҳӣ – ваколатҳо оид ба амалӣ намудани роҳбарии колективи меҳнатӣ, доираи му-

аяяни кор, кормандони алохида, интихоб ва ҷобаҷогузории қадрҳо, ташкили меҳнати кормандони тобеъ, назорат ва санчиши риояи интизоми меҳнат, татбиқи чораҳои ҳавасмандгардонӣ ва мӯҷозоти интизомӣ фаҳмида мешавад.

Таҳти мағҳуми вазифаҳои маъмурию ҳочагидорӣ – ваколатҳо оид ба идора ва ихтиёрдории молу мулк фаҳмида мешавад.

Таркиби таснифкунандаи ҷинояти хунукназарӣ дар қисми 2 моддаи 322 КҶ ҔТ пешбинӣ шудааст.

Дар таркиби таснифкунандаи хунукназарӣ иҷро накардан ё ба таври даҳлдор иҷро накардани вазифаҳои ҳуд аз ҷониби шаҳси мансабдор дар натиҷаи муносибати беинсофона ё бепарвоёна ба хизмат оқибатҳои барои ҷамъият ҳавфнокро дар намуди аз беэҳтиётӣ ба марг расонидан ва дигар оқибатҳои вазнинро ба миён меорад.

Таҳти мағҳуми дигар оқибатҳои вазнин марбут ба хунукназарӣ расонидани заҳари вазнин ба саломатии на камтар аз як шаҳс, расонидани заҳари қалон ба төъодди зиёди ҷабрдидаҳо, вайрон шудани хонаҳои истикоматӣ, биноҳо, таҷхизотҳо, катъ гардидани ҷараёни истеҳсолот, садамаҳо дар нақлиёти ҳавоӣ, роҳи оҳан ва дигар намуди нақлиёт, паҳн гардидани эпидемия, эпизоотия ва гайра. Масъалаи вазнин эътироф кардани оқибатҳои фарорасидаро суд бо назардошти ҳолатҳои воқеии кор ҳалл мекунад.

Категорияи ҷинояте, ки дар моддаи 322 КҶ ҔТ муқаррар гардидашт: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна.

### Соҳтакории хизматӣ

Соҳтакории хизматӣ дар моддаи 323 КҶ ҔТ пешбинӣ шудааст. Мувофиқи қонунгузории ҷиноятӣ таҳти мағҳуми соҳтакории хизматӣ аз ҷониби шаҳси мансабдор, ҳамчунин хизматчии давлатӣ ё хизматчии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти ҳудидоракуни шаҳрак ва дехот, ки шаҳси мансабдор намебошад, ба асноди расмӣ дидою дониста доҳил намудани маълумоти бардуруғ, ҳамчунин ба асноди зикршуда ворид намудани ислоҳоте, ки мазмуни аслии онро таҳриф мекунад ё дидою дониста додани ҳуҷҷатҳои бардуруғ ё қалбакӣ, агар ин кирдор бо мақсади гаразнок ё дигар манфиатдории шаҳсӣ содир шуда бошад, фаҳмида мешавад.

Объекти гурӯҳии ҷинояти соҳтакории хизматӣ – муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки фаъолияти мӯътадили мақомоти ҳокимијати давлатиро таъмин мекунанд.

Объекти намудии ҷинояти соҳтакории хизматӣ – ин тартиби амалий намудани ҳокимияти давлатӣ, хизмати давлатӣ ва хизмат дар мақомоти ҳудидоракуни шаҳрак ва дехот мебошад.

Объекти бевоситай чинояти сохтакории хизматӣ – фаъолияти муътадили мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракуни шаҳрак ва деҳот, корхонаю муассисаҳои давлатӣ, субъектҳои ҳочагидори давлатӣ ва дигар субъектҳои ҳочагидоре, ки дар онҳо ҳиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил медиҳад, инчунин тартиби мураттаб соҳтан, тартиб додан ва муомилоти асноди расмӣ мебошад.

Нишонаи ҳатмии объекти сохтакории хизматӣ предмети чиноят мебошад, ки ба сифати он асноди расмӣ баромад мекунад.

Тарафи объективии чинояти сохтакории хизматӣ дар содир намудани яке аз ҳаракатҳои зерин ифода мегардад:

1) ба асноди расмӣ дидою дониста дохил намудани маълумоти бардуруғ;

2) ба асноди зикршуда ворид намудани ислоҳоте, ки мазмуни аслии онро таҳриф мекунад;

3) дидою дониста додани ҳуҷҷатҳои бардуруғ ё қалбакӣ.

Таҳти мағҳуми асноди расмӣ санадҳои ҳаттии мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракуни шаҳрак ва деҳот, корхонаю муассисаҳои давлатӣ, ки дорон маълумот дар бораи воқеа, ҳодиса, рӯйдодҳои аҳаммияти ҳуқуқидошта буда, бо тартиби муқарраргардида тартиб дода шудаанд ё ба расмият дароварда шудаанд ва реквизитҳои заруриро доранд (сана, дар кучо ва аз ҷониби кӣ тартиб дода шудааст, имзои шаҳси масъул, мӯҳр ва гайра), фаҳмида мешавад.

Ба асноди расмӣ дидою дониста дохил намудани маълумоти бардуруғ дар ҷой додани маълумоти баръало барои гунаҳгор ба воқеяят мувофиқат надошта ба асноди зикргардида, ифода мегардад.

Ба асноди расмӣ ворид намудани ислоҳоте, ки мазмуни аслии онро таҳриф мекунад дар ислоҳ, таҳрифи ҳуҷҷат, ки мазмуни онро тағиیر медиҳад ва бо роҳи иваз кардани ракам, ҳарф, калима, тоза кардани қисми матни ҳуҷҷат ворид мешавад, ифода мегардад.

Таркиби чинояти сохтакории хизматӣ расмӣ мебошад ва аз лаҳзаи ба асноди расмӣ дидою дониста дохил намудани маълумоти бардуруғ, ҳамчунин ба асноди зикршуда ворид намудани ислоҳоте, ки мазмуни аслии онро таҳриф мекунад ё дидою дониста додани ҳуҷҷатҳои бардуруғ ё қалбакӣ хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии сохтакории хизматиро гуноҳ дар шакли қасд дар намуди қасди бевосита ташкил медиҳад. Гунаҳгор барои ҷамъият ҳавфнокии ҳаракатҳои ҳудро оид ба дидою дониста дохил намудани маълумоти бардуруғ ба асноди расмӣ, ҳамчунин ба асноди зикршуда ворид намудани ислоҳоте, ки мазмуни аслии онро

тахриф мекунад ё дидою доиста додани хуччатҳои бардурӯғ ё қалбакиро дарк мекунад ва содир намудани онҳоро меҳоҳад.

Аломати ҳатмии тарафи субъективии соҳтакории хизматиро мақсади чиноят ташкил медиҳад, ки ин мақсади гаразнок ё дигар манфиатдории шахсӣ мебошад. Мақсади гаразнок ин бо роҳи гайриконунӣ ба даст даровардани даромад фоидай маддӣ мебошад. Дигар манфиатдории шахсӣ мумкин аст дар ангезаи хешутаборчӣ, мансабпрастӣ, ҳалли ягон масъала, пинҳон кардани бесалоҳиятӣ ва гайра ифода гардад.

Субъекти чиноят маҳсус аст:

1. Шахси мансабдор, яъне шахси таъйин ё интихобшуда, ки ба таври доимӣ, муvakқатӣ ё бо ваколати маҳсус вазифаи намояндаи ҳокимияти давлатиро амалий менамояд, яъне бо тартиби муқаррар-намудаи қонунгузории ҶТ дорои ваколатҳои амрдиҳӣ нисбат ба шахсоне мебошад, ки дар тобеияти хизматии ўқарор надоранд, шахсе, ки вазифаҳои ташкилию амрдиҳӣ, маъмурию хочагидориро дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳои давлатӣ, мақомоти худидоракуни шаҳрак ва деҳот, ҳамчунин дар субъектҳои хочагидори давлатӣ ва дигар субъектҳои хочагидоре, ки дар онҳо ҳиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил медиҳад, ба таври музdnок ё бемузд иҷро менамояд ва шахсони ба онҳо барборкардашуда.

2. Хизматчиёни давлатӣ, ки шахси мансабдор нестанд.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 323 КҔ ҶТ муқаррар гардидааст, начандон вазнин эътироф мешавад.

### **Ғайриконунӣ додани шиносномаи шаҳрванди ҶТ, ҳамчунин ба хуччатҳое, ки барои гирифтани шаҳрвандии ҶТ асос мебошанд, ворид намудани маълумоти баръало бардурӯғ**

Ғайриконунӣ додани шиносномаи шаҳрванди ҶТ, ҳамчунин ба хуччатҳое, ки барои гирифтани шаҳрвандии ҶТ асос мебошанд, ворид намудани маълумоти баръало бардурӯғ ҳамчун чиноят дар моддаи 323<sup>1</sup> КҔ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм иборат мебошад.

Аломатҳои чинояти мазкур дар диспозитсияи қисмҳои 1 ва 2 моддаи 323<sup>1</sup> КҔ ҶТ нишон дода шудаанд: аз ҷониби шахси мансабдор ё хизматчи давлатӣ ғайриконунӣ додани шиносномаи шаҳрванди ҶТ ба шаҳрвандони ҳориҷӣ ё шахсони бешаҳрванд, ҳамчунин аз ҷониби шахси мансабдор, хизматчи давлатӣ ё хизматчи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракуни шаҳрак ва деҳот, ки шахси мансабдор намебошад, ворид намудани маълумоти баръало бардурӯғ ба хуччатҳое, ки барои гирифтани шаҳрвандии ҶТ асос мегарданд.

Мутобиқи қисми 2 моддаи 323<sup>1</sup> КЧ ҶТ аз ҷониби шаҳси мансабдор ё хизматчи давлатӣ ба таври даҳлдор ичро накардан ё хункназарона ичро кардани вазифаҳои хизматӣ, ки боиси гайриқонунӣ додани шиносномаи шаҳрванди ҟТ ба шаҳрвандони ҳориҷӣ ё шаҳсони бешаҳрванд ё гайриқонунӣ ба даст овардани шаҳрвандии ҟТ гашта бошад.

Хангоми додани шаҳрванди ҶТ, бояд ҳатман Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 июни соли 2014, № 406 «Оид ба Қоидаҳои додани шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон», ба инобат гирифта шавад.

Мутобики сархати 1 банди 1 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба Қоидаҳои додани шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон», шиносномаи шаҳрванди ҶТ ҳуҷҷати тасдиқунандаи шаҳсияти шаҳрванд ва сабитку-нандаи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ҷумҳурӣ ва берун аз он мутобики созишномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Тарафи объективии чиноятро кирдор ҳам дар шакли ҳаракат ва ҳам дар шакли бехаракатӣ ташкил медиҳад.

Тарафи субъективии чиноятро гунох дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Дар қисми 2 моддаи зикргардида гунох дар шакли беҳтиётий ифода мегардад.

Субъекти чиноят – маҳсус: шахси мансабдор, хизматчи давлатӣ ё хизматчи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракуни шаҳрак ва деҳот, ки шахси мансабдор намебошад.

Объекти чиноят манғиатхой хизмати давлаттің ҳамчун муносибаты чамъияттің баромад мекунад.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 323<sup>1</sup> КЧ ҶТ мукаррар гардидааст: кисми 1 миёна; кисми 2 начандон вазнин.

## Гирифтани мукофот бо роҳи тамаъҷӯй

Дар моддаи 324 КҶ ҶТ таркиби чинояти гирифтани мукофот бо роҳи тамаъҷӯй пешбинӣ шуда, ин модда аз 2 қисм иборат аст.

Объекти бевоситай ин чиноят фаболияти мұтадили корхона-нау муассисахо сарғи назар аз шакли моликият, инчунин ман-фиятхой шаҳрвандон мебошанд.

Аломати ҳатмии обьекти ин чиноят предмети он мебошад, ки ба сифати он мукофоти молӣ ё фойдаи молу мулкӣ баромад мекунанд. Ба сифати мукофоти молӣ пул, қоғазҳои қиматнок ва дигар молу мулкӣ баромад мекунад.

Тарафи объективии чинояти гирифтани мукофот бо рохи тамаъчӯй ифода мегардад дар тамаъчӯий мукофоти молӣ ё фо-

идаи хусусияти молу мулкӣ дошта барои ичрои кор ё хизматрасонии муайян аз ҷониби хизматчии корхона. Кор ва хизматрасонии хизматчии корхона бояд тибқи дастуралҳои вазифавӣ ба доираи уҳдадорию вазифаҳои хизматии ў мансуб бошанд. Мафхуми тамаъҷӯй марбут ба порагирӣ дар эзоҳи 2 ба моддаи 320 КҶ ҶТ муайян шудааст: “Таҳти мафхуми тамаъҷӯе, ки дар моддаи 319 ва 320 ҳамин Кодекс пешбинӣ шудааст, талаботи шахси мансабдор, шахси мансабдори давлати ҳориҷӣ ё шахси мансабдори ташкилоти байналмилалӣ оид ба додани пора зери таҳди迪 содир кардани чунин амалҳои вобаста ба фаъолияти хизматие, ки метавонад ба манфиатҳои қонунии порадиҳанда зарар расонад, ё инчунин қасдана гузоштани шаҳрванд ба чунин ҳолате, ки ў маҷбур аст барои бартараф кардани оқибатҳои заарнок ба манфиатҳои қонунии худ пора диҳад, фаҳмида мешавад”.

Ҳамчунин, дар диспозитсияи қисми 1 моддаи 324 тамаъҷӯи мукофоти молӣ муқаррар шудааст. Марбут ба тамаъҷӯи мукофоти молӣ тамаъҷӯй, яъне:

1) талаб кардани мукофоти молӣ ё фоидай молу мулкӣ аз ҷониби хизматчии корхона сарфи назар аз шакли моликият, ғайр аз шахсони мансабдори мақомоти давлатӣ, барои ичрои кори муайян ё расонидани хизмат, ки ба доираи вазифаи хизматчии чунин корманд дохил мешавад;

2) қасдан гузоштани шаҳрванд дар чунин шароите, ки ў барои пешгирӣ кардани вайронқунии ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунан хифзшавандааш маҷbur аст чунин мукофотро барои хизматчии корхона муҳайё созад.

Ба тамаъҷӯи мукофоти молӣ мисол шуда метавонад талаби мукофот барои ичрои кору хизматрасонӣ вобаста ба фурӯши чиптаҳо ба намудҳои гуногуни нақлиёт (ҳавоӣ, роҳи оҳан), ҳамлу нақли бор, хизматрасонии тиббӣ, таъмири воситаҳои нақлиёт ва ғайра.

Қасдан гузоштани шаҳрванд дар чунин шароите, ки ў барои пешгирӣ кардани вайронқунии ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунан хифзшавандааш маҷbur аст чунин мукофотро барои хизматчии корхона муҳайё созад, ин мисол, бо ҳар баҳона кашолкорӣ дар ичрои фармоиш (бинобар вақт надоштан, мушкил будани фармоиш, гӯё набудани қисмҳои эҳтиёти ва ғайра).

Таркиби ҷинояти гирифтани мукофот бо роҳи тамаъҷӯй расмӣ аст.

Дар ҳолати бидуни тамаъҷӯй ҳамчун миннатдорӣ гирифтани мукофот, таркиби ҷиноят ҷой надорад (мисол, ба пешхизмат барои хизматрасонии хуб ё ба табиб барои ҷарроҳӣ ё табобати хуб ва ғайра).

Агар кору хизматрасонӣ ба доираи уҳдадориҳои хизматчӣ даҳл надошта бошаду, ў тамаъҷӯи мукофоти молиро содир кунад, таркиби чинояти моддаи 324 нею таркиби чинояти қаллоби чой дорад.

Тарафи субъективии таркиби чинояти гирифтани мукофот бо роҳи тамаъҷӯро гуноҳ дар шакли қасд дар намуди қасди бевосита ташкил медиҳад, ангеза гараз аст.

Субъекти чиноят маҳсус аст, яъне хизматчии корхонаи давлатӣ ё ғайридавлатӣ, ки шахси мансабдори мақомоти давлатӣ намебошад ва иҷрои кору хизматрасонӣ ба доираи уҳдадориҳои хизматиаш дохил мешавад.

Дар қисми ду моддаи 324 КҶ ҶТ ду намуди таснифкунандай ин таркиби чиноят пешбинӣ шудааст:

- а) тақроран содир шудан;
- б) ба миқдори қалон содир шудан.

Дар эзоҳи 2 ба моддаи 319 КҶ ҶТ муқаррар шудааст, ки: "Таҳти мағҳуми тақроран (тақрорӣ) дар моддаҳои 319, 320, 324 ва 325-и ҳамин Кодекс чинояте дар назар дошта шудааст, ки агар қаблан як ё якчанд чинояҳои пешбинӣ намудаи ҳамин моддаҳо содир шуда бошад." Яъне чинояти гирифтани мукофот бо роҳи тамаъҷӯй тақроран содиршуда эътироф мешавад, агар шахси ин кирдорро содирнамуда қаблан ҳамин кирдор ё чинояҳои дар моддаҳои 319, 320, 325 КҶ ҶТ пешбiniшударо на камтар аз ду маротиба содир карда бошад, ба шарте, ки агар муҳлати даъвои ба ҷавобгарии чинояти қашидан барои чинояти қаблан содиршуда нагузашта бошад, ё шахс бо тартиби муқаррарнамудаи қонун аз ҷавобгарии чинояти озод нашуда бошад, ё доги судӣ барои чинояти қаблан содиршуда барҳам нахӯрда ё бардошта нашуда бошад.

Мутобики эзоҳ ба моддаи 325 КҶ ҶТ: "Дар моддаҳои 324 ва 325-и Кодекси мазкур зери мағҳуми миқдори қалон, миқдори пул, арзиши қоғазҳои қиматнок, дигар молу мулк ё фоидai дорои хусусияти молу мулкӣ доштае фаҳмида мешавад, ки арзиши онҳо аз панҷсад нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд бошад." Андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҳар сол дар қонун дар бораи бучети давлатӣ барои соли молиявӣ муқаррар карда мешавад.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 324 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна.

### **Додани мукофот ба хизматчӣ**

Таркиби чинояти додани мукофот ба хизматчӣ дар моддаи 325 КҶ ҶТ пешбинӣ шуда, ин модда аз 2 қисм ва эзоҳ иборат аст.

Объекти ин чиноят фаъолияти мұтадили корхонаю муасисаҳо сарфи назар аз шакли моликият, инчунин манфиатходи шаҳрвандон мебошанд.

Аломати ҳатмии объекти ин чиноят предмети он мебошад, ки ба сифати он мукофоти молій ё фойдаи молу мулкӣ баромад мекунанд. Ба сифати мукофоти молій пул, қофазҳои қиматнок ва дигар молу мулкӣ баромад мекунад.

Тарафи объективий ин чиноятро додани мукофот ба хизматчӣ, яъне додани мукофоти молій ё фойдаи молу мулкӣ ба хизматчиҳои корхона, сарфи назар аз шакли моликият, гайр аз шахсони мансабдори мақомоти давлатӣ, барои ба манфиати шахси мукофотдиҳанда иҷро кардани амали гайриқонунӣ ташкил медиҳад. Дар ҳолати бар ивази мукофот аз ҷониби хизматчӣ содир намудани дигар кирдорҳо маҷмӯи чиноят ҷой дорад, мисол моддаҳои 325 ва 340 КҶ ҶТ – соҳтакорӣ, тайёр кардан ё ба соҳибияти каси дигар додани хучҷат, мукофоти давлатӣ, штамп, мӯҳр ва бланкаҳои қалбакӣ.

Тарафи субъективий ин чиноятро гуноҳ дар шакли қасд дар намуди қасди бевосита ташкил медиҳад.

Субъекти ин чиноят умумӣ, шахси воқеӣ, мукаллаф ва ба синни 16-солагӣ расида мебошад.

Дар қисми 2 моддаи 325 КҶ ҶТ 4 намуди таснифкунандаи таркиби чинояти додани мукофот ба хизматчӣ пешбинӣ шудааст:

- а) тақроран содир кардан;
- б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир шудан;

- в) ба микдори калон содир намудан;
- г) ба манфиати гурӯҳи муташаккил содир шудан.

Дар эзоҳи 2 ба моддаи 319 КҶ ҶТ муқаррар шудааст, ки: “Таҳти мағҳуми тақроран (тақрорӣ) дар моддаҳои 319, 320, 324 ва 325-и ҳамин Кодекс чинояте дар назар дошта шудааст, ки агар қаблан як ё якчанд чиноятаҳои пешбинӣ намудаи ҳамин моддаҳо содир шуда бошад.” Яъне таҳти мағҳуми тақроран додани мукофот ба хизматчӣ содир намудани ин кирдор ё чиноятаҳои дар моддаҳои 319, 320, 324 КҶ ҶТ пешбинишуда на камтар аз ду маротиба фаҳмида мешавад, ба шарте, ки агар муҳлати даъвои ба ҷавобгарии чинояти қашидан барои чинояти қаблан содиршуда нағузашта бошад, ё шахс бо тартиби муқаррарнамудаи қонун аз ҷавобгарии чинояти озод нашуда бошад, ё доги судӣ барои чинояти қаблан содиршуда барҳам нахўрда ё бардошта нашуда бошад.

Додани мукофот ба хизматчӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содиршуда эътироф мешавад, агар дар чиноят ду ё зиёда шахсон иштирок карда бошанд ва дар хусуси содир

намудани чинояти додани мукофот ба хизматчй пешакй маслихат карда бошанд.

Намуди дигари таснифкунандаи таркиби чинояти додани мукофот ба хизматчй ба микдори калон содир намудани ин чиноят аст. Мутобики эзоҳ ба моддаи 325 КЧ ҶТ: “Дар моддаҳои 324 ва 325-и Кодекси мазкур зери мағҳуми микдори калон, микдори пул, арзиши қоғазҳои қиматнок, дигар молу мулк ё фойдаи дорои хусусияти молу мулкӣ доштае фаҳмида мешавад, ки арзиши онҳо аз панҷсад нишондиханда барои хисобҳо зиёд бошад.” Андозаи нишондиханда барои хисобҳо ҳар сол дар қонун дар бораи бучети давлатӣ барои соли молиявӣ муқаррар карда мешавад.

Холати дигари вазнинкунандаи таркиби чинояти додани мукофот ба хизматчй содир намудани ин чиноят ба манфиати гурӯҳи муташаккил мебошад. Тибқи моддаи 39 КЧ ҶТ гурӯҳи муташаккил бо устувории худ, дараҷаи баланди муташаккилӣ, тақсимоти нақшҳо, мавҷудияти ташкилкунанда ва роҳбар ифода мейбад. Бинобар ин содир намудани чинояти додани мукофот ба хизматчй ба манфиати гурӯҳи муташаккил дараҷаи барои ҷамъият ҳавфнокии чиноятиро баландтар мекунад.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 325 КЧ ҶТ муқаррар гардидааст: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна.

### **Файриқонунӣ иҷозат додан ба гирифта гаштан ва нигоҳдории силоҳи оташфишон**

Таркиби чинояти ғайриқонунӣ иҷозат додан ба гирифта гаштан ва нигоҳдории силоҳи оташфишон дар моддаи 326 КЧ ҶТ пешбинӣ шудааст.

Объекти бевоситаи чинояти ғайриқонунӣ иҷозат додан ба гирифта гаштан ва нигоҳдории силоҳи оташфишон тартиби муқаррарнамудаи додани руҳсатномаи мақомоти корҳои дохиљӣ оид ба нигоҳ доштан ва гирифта гаштани силоҳ мебошад.

Предмети чиноят силоҳи оташфишон мебошад. Мағҳуми силоҳи оташфишон дар моддаи 1 Қонуни ҶТ “Дар бораи силоҳ” аз 19 марта соли 2013 муқаррар шудааст: “силоҳи оташфишон – силоҳе, ки барои бо гулӯлаи аз ҳисоби кулоҳаки (заряди) борут ё кулоҳаки дигар ҳаракати самтнокгирифта ба тарзи меҳаникӣ аз масофа ба ҳадаф зарба задан таъйин шудааст.”

Мутобики моддаи 18 Қонуни ҶТ “Дар бораи силоҳ” шаҳрвандони ҶТ, ки ба синни бистуяксолагӣ расидаанд, баъди гирифтани руҳсатнома барои соҳиб шудан ба намуди мушаххаси силоҳ дар мақомоти корҳои дохиљии маҳалли истиқомат ҳуқуқи соҳиб шудан ба силоҳи худмуҳофизатӣ, силоҳи варзишӣ, силоҳи ширкорӣ ва силоҳи ишоракунандаро доранд. Асос барои нигоҳ доштани силоҳи

хизматй, гайринизомй ва лавозимоти ҹангии он рухсатномаи мақомоти корҳои дохилй оид ба нигоҳ доштан ва гирифта гаштани силоҳ ба хисоб меравад.

Тарафи объективии ин чиноятро ҳаракат ташкил медиҳад, ки дар гайриқонунй иҷозат додани шахси мансабдори мақомоти корҳои дохилй ба гирифта гаштан ва нигоҳдории силоҳи оташвишон ифода мегардад.

Тибқи моддаи 20 Қонуни ҶТ “Дар бораи силоҳ” шахсони зерин барои соҳиб шудан ба силоҳ ҳуқуқ надоранд:

- шахсоне, ки ба синни бистуяксолагӣ нарасидаанд;
- шахсоне, ки бинобар майзадагӣ ва нашъамандӣ дар қайди мақомоти тандурустӣ қарор доранд;
- шахсоне, ки беморӣ ё нуқсонҳои ҷисмонӣ доранд ва ин ҳолатҳо ба муомилаи дуруст бо силоҳ монеъ мешаванд;
- шахсоне, ки барои содир намудани чиноятҳои қасдана доди судӣ доранд;
- шахсоне, ки ҷазои чиноятиро адо мекунанд;
- шахсоне, ки дар давоми як соли байди таъйини ҷазои маъмурӣ такроран ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ содир намудаанд, ки ба тартиботи ҷамъиятӣ ё ба тартиботи муқаррарнамудаи идоракунӣ таҳдид мекунад;
- шахсоне, ки ба мақомоти корҳои дохилй ҳучҷати тасдиқкунанда дар бораи гузаштан аз санчиши донистани қоидаҳои муносабати эҳтиёткорона бо силоҳро пешниҳод накардаанд;
- шахсоне, ки бо ҳукми суд аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти қасбӣ ё соҳибкорӣ дар соҳаи гардиши силоҳ маҳрум шудаанд;
- шахсоне, ки ҷойи доимии истиқомат ё шароити нигаҳдории силоҳро надоранд.

Додани иҷозат барои гирифта гаштан ва нигоҳдории силоҳи оташвишон бидуни тартиби муқаррарнамудаи қонун ва ба шахсоне, ки барои соҳиб шудан ба силоҳ ҳуқуқ надоранд гайриқонунй ҳисобида мешавад. Шахсе, ки гайриқонунй барои гирифта гаштан ва нигоҳдории силоҳи оташвишон иҷозат гирифтааст бояд барои гайриқонунй соҳиб шудан, ба дигарон додан, ба соҳибияти қаси дигар додан, нигоҳ доштан, интиқол додан, гирифта гаштани силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш тибқи моддаи 195 ҚҖ ҟТ ба ҷавобгарии чиноятӣ қашида шавад.

Тарафи субъективии ин чиноятро гуноҳ дар шакли қасд дар намуди қасди бевосита ташкил медиҳад. Шахси гунаҳгор дарк мекунад, ки бархилоғи талаботи муқаррарнамудаи қонун ба шахс барои гирифта гаштан ва нигоҳдории силоҳи оташвишон иҷозат медиҳад ва ҳоҳони содир намудани ин кирдор мебошад.

Субъекти ин чиноят маҳсус аст, яъне шахси мансабдори мақомоти корҳои дохилӣ, ки барои гирифта гаштан ва нигоҳдории си-лоҳи оташфишон иҷозат медиҳад.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 326 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст, миёна эътироф мешавад.

### **Ғайриқонунӣ нигоҳ доштани муҳофизони шахсӣ ва истифодай техникии ҷангӣ бо ҳамин мақсад**

Таркиби чинояти гайриқонунӣ нигоҳ доштани муҳофизони шахсӣ ва истифодай техникии ҷангӣ бо ҳамин мақсад дар моддаи 327 КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст.

Объекти ин чиноятро фаъолияти мӯътадили мақомоти амнияти миллӣ дар самти таъмини ҳимояи давлатӣ ташкил медиҳад. Ҳимояи давлатии шахсони мансабдори давлатиро мақомоти амнияти миллии ҶТ амалӣ менамоянд. Мутобиқи Қонуни ҶТ “Дар бораи мақомоти амнияти миллии ҶТ” 20 марта соли 2008 яке аз самтҳои асосии фаъолияти мақомоти амнияти миллӣ аз ҳимояи шахсони алоҳидай мансабдори давлатӣ, инчунин шахсони алоҳидай мансабдори давлатҳои хориҷӣ ва ташкилоти байналмилалиӣ, ки муваққатан дар ҷумҳурий қарор доранд, иборат мебошад (моддаи 12).

Тибқи қонунгузории ҶТ баъзе шахсони мансабдори давлатӣ ҳуқуки доштани муҳофизони шахсиро доранд. Тибқи Қонуни конституционии ҶТ “Дар бораи таъминоти иҷтимоӣ, хизматрасонӣ ва муҳофизати Президенти ҶТ” аз 14 ноябри соли 2016 “амнияти Президенти ҶТ ҳангоми иҷрои ваколаташ дар ҷойи зисти доимӣ ва будубоши муваққатӣ аз ҷониби мақомоти давлатии амнияти миллӣ таъмин карда мешавад. Дар давраи иҷрои ваколати президентӣ амнияти аъзои оилаи Президент таъмин карда мешавад» (моддаи 11). Ҳамин тавр, мувоғики Қонуни конституционии ҶТ “Дар бораи Маҷлиси Олии ҶТ” аз 19 апрели соли 2000 Раиси Маҷлиси миллӣ ва Раиси Маҷлиси намояндагон ба таъминот ва хизматрасонии давлатӣ ҳуқуқ доранд, аз ҷумла ба муҳофизин (моддаи 68). Мутобиқи Қонуни конституционии ҶТ “Дар бораи Ҳукумати ҶТ” аз 12 майи соли 2001 бо мақсади таъмини амнияти ҳаёт ва фаъолияти Сарвазири ҶТ, аъзои оилаи ў ва дигар аъзои Ҳукумати ҶТ, тибқи рӯйхати шахсони мансабдор, ки Президенти ҶТ муайян менамояд, мақомоти амнияти миллии ҶТ ҷораҳои муҳофизати давлатии муқаррар намудаи қонунгузории ҶТро ба амал мебарорад (моддаи 35<sup>1</sup>).

Муҳофизони шахсӣ кормандони воҳидҳои маҳсусгардонида-шуда мебошанд, ки фаъолияташон бо таъмин намудани амнияти шахсии шахсони мансабдори давлатӣ ва аъзои оилаи онҳо

алоқаманд аст. Тибқи қонунгузории ҶТ мухофизони шахсӣ дар хизмати давлатӣ карор доранд.

Шахсоне, ки тибқи қонунгузории ҶТ ҳукуқ ба нигоҳдории мухофизони шахсиро надоранд, дар ҳолати нигоҳ доштани мухофизони шахсӣ бархилофи қонун амал мекунанд. Чунин мухофизони шахсӣ дар ягон мақомот кору фаъолият намебаранд, масъалаи таъмин будани онҳо бо силоҳ ва техникаи ҷангӣ бо мақсади мухофизати шахсӣ низ бо қонун танзим намешавад, бинобар ин гайриқонунӣ аст. Шахси гунахгор мухофизи шахсиро дар асоси шартнома бо музди меҳнат, манзили истиқоматӣ ва дигар шароитҳо таъмин мекунад.

Тарафи объективии ин ҷиноятро ҳаракатҳои зерин ташкил медиҳанд:

- 1) гайриқонунӣ нигоҳ доштани мухофизони шахсӣ;
- 2) гайриқонунӣ истифода бурдани техникаи ҷангӣ бо мақсади мухофизати шахсӣ.

Таркиби ҷинояти гайриқонунӣ нигоҳ доштани мухофизони шахсӣ ва истифодай техникаи ҷангӣ бо ҳамин мақсад аз рӯйи соҳти тарафи объективии ҷиноят расмӣ аст ва аз лаҳзаи нигоҳ доштани мухофизони шахсӣ ва истифодай техникаи ҷангӣ бо мақсади мухофизати шахсӣ ҷиноят хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии ин ҷиноятро гуноҳ дар шакли қасд дар намуди қасди бевосита ташкил медиҳад.

Субъекти ҷинояти шахси воқеии мукаллафи синни 16-солагӣ расида мебошад, ки мухофизи шахсиро гайриқонунӣ нигоҳ медорад.

Категорияи ҷинояте, ки дар моддаи 327 КҔ ҶТ муқаррар гардидааст, миёна эътироф мешавад.

## **БОБИ XL ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ ТАРТИБОТИ ИДОРАКУНЙ**

- § 1. Тавсифи умумии чиноятхо ба муқобили тартиботи идоракунй**
- § 2. Чиноятхое, ки ба фаъолияти мұтадили мақомоти ҳокимияти давлатй ва мақомоти худидоракунни маҳаллй тачовуз мекунанд**
- § 3. Чиноятхое, ки ба ҳокимияти давлатй ва дахлнапазирии сарҳади давлатй тачовуз мекунанд.**
- § 4. Чиноятхое, ки ба тартиби бо қонун муқарраркардаи корбарию нигоҳдории хүччатхои расмй ва мукофотхои давлатй тачовуз меоранд.**
- § 5. Дигар чиноятхо ба муқобили тартиботи идоракунй.**

### **§ 1. Тавсифи умумии чиноятхо ба муқобили тартиботи идоракунй**

Чиноятхо ба муқобили тартиби идоракунй ба фаъолияти мұтадили идоракунни мақомоти ҳокимияти давлатй ва худидоракунни маҳаллй халал мерасонанд, боиси суст гардидани нуфузи онҳо гардида, ҳуқук ва манғиатхои қонунни шаҳрвандон, ташкилотхои хусусй, ҷамъиятй ва давлатиро поймол мекунанд. Маҳз дар ҳамин ба ҷамъият ҳавғнокии онҳо ифода мегардад. Ҷавобгарии чиноятй барои ин чиноятхо дар боби 31 моддаҳои 328 то 344 КҘ ҖТ муқаррар карда шудааст.

Объекти намудии ин чиноятхо, фаъолияти муқаррари идоракунни мақомоти ҳокимияти давлатй ва худидоракунни маҳаллй мебошад. Фаъолияти идоракунни онҳо соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятй ва фаъолияти давлатро ба танзим медарорад: хифзи тартиботи ҷамъиятй ва таъмини амнияти ҷамъиятй; пешбурди хүччатхои расмй бо тартиби муқаррарнамудай давлатй; тартиби мұтадили даъват ба қувваҳои мусаллаҳ, хифзи нуфуз ва дахлнапазирии Сарҳади давлатй; хифзи ҳуқук ва манғиатхои қонунни шаҳрвандон, ташкилотхои хусусй, ҷамъиятй ва давлатй.

Объекти бевоситай чиноятхо ба муқобили тартиби идоракунй вазифаҳои мушаххаси мақомоти ҳокимияти давлатй ва худидора-

куни маҳаллӣ мебошанд, ки ичрои мӯтадили онҳо шарти зарурӣ ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва таъмини амнияти ҷамъиятӣ, тартиби дурусти пешбурди ҳӯҷҷатҳо расмӣ ва гайраҳо эътироф мешаванд. Агар ҷиноятҳо ба муқобили тартиби идоракунӣ бо сүйсаҳд ба шахсияти кормандони дастгоҳи давлатӣ ё дастгоҳи мақомоти ҳокимиияти маҳаллӣ ё шахсони ба онҳо наздик алоқаманд бошад, пас ба сифати объекти бевоситай ҷиноят, инчунин манфиатҳои (арзишҳои) даҳлдори қонунии шахс (ҳаёт ва саломатии инсон, шаъну шарафи ў) баромад карда метавонанд.

Ҷиноятҳо ба муқобили тартиби идоракунӣ вобаста ба объекти бевосита, ба чор гурӯҳ тақсим намудан мумкин аст:

1. Ҷиноятҳое, ки ба фаъолияти мӯтадили мақомоти ҳокимиияти давлатӣ ва мақомоти худидоракуни маҳаллӣ равона гардидаанд:

– истифодай зӯроварӣ ба муқобили намояндаи ҳокимиият – моддаи 328 КҔ ҔТ;

– таҳдид нисбати кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ё хизматчиёни ҳарбӣ – моддаи 329 КҔ ҔТ;

– таҳқири намояндаи ҳокимиият – моддаи 330 КҔ ҔТ.

– монеъ шудан ба фаъолияти муассисаҳои татбиқунандаи ҷазо ва муассисаҳои ҳабси пешакӣ – моддаи 331 КҔ ҔТ;

– кирдорҳое, ки кори ҷойҳои маҳрумият аз озодиро номурат-таб месозанд – моддаи 332 КҔ ҔТ;

– саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ ва алтернативӣ – моддаи 343 КҔ ҔТ;

– саркашӣ аз даъвати сафарбарӣ – моддаи 344 КҔ ҔТ.

2. Ҷиноятҳое, ки ба ҳокимиияти давлатӣ ва дахлнапазирии сарҳади давлатӣ равона гардидаанд:

– гайриқонунӣ гузаштан аз Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 335 КҔ ҔТ;

– ташкили воридшавии гайриқонуни шаҳрвандони хориҷӣ ё шахсони бешаҳрванд ба ҔТ ё ташкили гузариши транзитии гайриқонунӣ ба воситай марзи ҔТ – моддаи 335<sup>1</sup> КҔ ҔТ;

– ташкили муҳочирати гайриқонунӣ – моддаи 335<sup>2</sup> КҔ ҔТ;

– вайрон кардани низоми Сарҳади давлатӣ – моддаи 336 КҔ ҔТ;

– таҳқир кардани рамзҳои давлатӣ – моддаи 342 КҔ ҔТ.

3. Ҷиноятҳое, ки ба тартиби бо қонун муқарраркардаи корба-рию нигоҳдории ҳӯҷҷатҳои расмӣ ва мукофотҳои давлатӣ таҷовуз меоранд:

– тасарруфи мукофоти давлатӣ – моддаи 337 КҔ ҔТ;

- гайриқонунӣ додани қитъаи замин – моддаи 338<sup>1</sup> КҔ ҔТ;
- тасарруф ё вайрон кардан хүччат, штамп, мӯҳр – моддаи 339 КҔ ҔТ;
- сохтакорӣ, тайёр кардан ё ба соҳибияти каси дигар додани хүччат, мукофоти давлатӣ, штамп, мӯҳр ва бланкаҳои қалбакӣ – моддаи 340 КҔ ҔТ;
- сохтакорона тайёр кардан, ба муомилот баровардани маркаҳои бочи аксизӣ, маркаҳои маҳсус ё аломатҳои мутобиқат ва ё истифодаи онҳо – моддаи 340<sup>1</sup> КҔ ҔТ;
- соҳиб шудан ё ба соҳибияти каси дигар додани хүччатҳои расмӣ ва мукофоти давлатӣ – моддаи 341 КҔ ҔТ;
- вайрон кардан талаботи санадҳои меъёрии ҳукукии ҔТ доир ба пайвасткунии симкорт ба шабакаи алоқаи барқӣ ва ба соҳибияти каси дигар додани он – моддаи 341<sup>1</sup> КҔ ҔТ.

4. Дигар чиноятаҳои муқобили тартиби идоракунӣ:

- истифодаи гайриқонунии аломату нишонаҳои Салиби Сурҳ ва Ҳилоли аҳмар – моддаи 333 КҔ ҔТ;
- худсарӣ – моддаи 334 КҔ ҔТ;
- гайриқонунӣ ба роҳ мондани таълими динӣ - моддаи 334<sup>1</sup> КҔ ҔТ;
- худсарона ишғол намудани қитъаи замин ва соҳтмони худсарона дар он – моддаи 338 КҔ ҔТ.

Тарафи объективии чиноятаҳо ба муқобили тартиби идоракуниро кирдор дар шакли ҳаракат ташкил медиҳад.

Тарафи субъективии чиноятаҳо ба муқобили тартиби идоракуниро гуноҳ дар шакли қасд ташкил медиҳад. Шахс дидаву дониста ба фаъолияти мӯътадили идоракунии мақомоти давлатӣ ё худидоракунии маҳаллӣ халал мерасонад, хоҳони (қасди бевосита) он мебошад ё дидою дониста ба ин роҳ медиҳад ё ба ин беътиноёна рафткор мекунад (қасди бавосита).

Субъекти чиноятаҳо ба муқобили тартиби идоракунӣ шахси воқеии мукаллафе шуда метавонанд, ки ба синни 16 расидааст. Ба истисно аз банди «г» қисми 2 моддаи 335<sup>1</sup> КҔ ҔТ (бо истифодаи мақоми хизматӣ) ва банди «в» қисми 2 моддаи 338<sup>1</sup> КҔ ҔТ (бо истифода аз ваколати мансабӣ). Дар бокимонда мавридҳо, агар чинояти зидди тартиботи ҳокимияти давлатӣ аз ҷониби шахси мансабдори мақомоти ҳокимияти давлатӣ ё худидоракунии маҳаллӣ бо истифода аз ваколатҳои хизматиаш содир шуда бошад, ин кирдор тибқи моддаҳои даҳлдори боби 30 КҔ ҔТ ҳамчун чиноятаҳо ба муқобили ҳокимияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ эътироф карда мешаванд.

## **§ 2. Чиноятхое, ки ба фаъолияти мұтадили мақомоти ҳокимиияти давлатй ва мақомоти худидоракунии маҳаллй тачовуз мекунанд**

### **Истифодаи зўроварй ба муқобили намояндаи ҳокимиият**

Истифодаи зўроварй ба муқобили намояндаи ҳокимиият, ҳамчун чиноят дар моддаи 328 КЧ ҶТ муқаррар гардида, аз ду қисм ва эзоҳ иборат аст.

Объекти хелии ин чиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошад, ки тартиби идоракуниро таъмин менамоянд.

Объекти бевоситай чинояти мазкур фаъолияти мұтадили мақомоти ҳокимиияти давлатй мебошад.

Ба сифати объекти иловагии ин чиноят саломатй, муносибатҳои молу мулкӣ, ҳамчунин обрӯ ва эътибори намояндаи ҳокимиият ё наздикони ўбаромад мекунанд.

Ҷабрдидаи чинояти мазкур худи намояндаи ҳокимиият ва наздикони ўшуда метавонанд.

Тибқи муқаррароти эзоҳи моддаи мазкур таҳти мағҳуми намояндаи ҳокимиият шахсе дар назар дошта шудааст, ки дар мақомоти ҳокимиияти давлатй хизмат карда ва мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи қонун нисбат ба шахсони таҳти тобеияти хизматиаш қарорнадошта ваколати амрихиро дорад, фахмида мешавад.

Мағҳуми наздикони намояндаи ҳокимиият нисбат ба хешовандони наздики ўвасеътар буда, ҳам хешовандони наздик ва ҳам дигар шахсоне, ки тақдиро онҳо ба намояндаи ҳокимиият мухим аст, аз қабили дўст ё рафиқи наздик, дугона ва гайраро дар бар мегирад.

Тарафи объективии ин чиноят аз чунин ҳаракатҳо иборат аст:

1. Истифодаи зўроварие, ки барои ҳаёт ё саломатй хавфнок нест нисбат ба намояндаи ҳокимиият вобаста ба ичрои вазифаашон;

2. Таҳдиди истифодаи зўроварй нисбат ба намояндаи ҳокимиият ё наздиконаш вобаста ба ичрои вазифаашон;

3. Таҳдиди несту нобуд кардани молу мулк нисбат ба намояндаи ҳокимиият ё наздиконаш вобаста ба ичрои вазифаашон;

4. Истифодаи зўроварие, ки барои ҳаёт ё саломатй хавфнок аст, нисбат ба намояндаи ҳокимиият вобаста ба ичрои вазифаашон (қисми 2 моддаи 328 КЧ ҟТ).

Таҳти мағҳуми зўроварии барои ҳаёт ва саломатй хавфнок набуда расонидани дарди ҷисмонӣ ва ё содир намудани дигар амалҳои зўроварӣ, ки дарди ҷисмонӣ мерасонад, vale боиси вайроншавии кӯтоҳмуддати саломатӣ ва оқибатҳои вазнин намегардад, инчунин маҳдуд намудани озодии воқеии ҷабрдида бар хилоғи хоҳиши ўфахмида мешавад.

Тахти мафхуми таҳдида истифодаи зӯроварӣ нисбат ба намояндаи ҳокимият ва ё наздикони ўз тарафи шахси гунаҳгор ба таври шифоҳӣ изҳор намудани расонидани зарар ба саломатӣ, аз ҳаёт маҳрум намудан, расонидани дарди ҷисмонӣ, лату кӯб намудан, содир намудани дигар амалҳои зӯроварӣ, ки боиси ба ҷабрдида расонидани дарди ҷисмонӣ мегардад ва ё озодии воқеии ўро бар хилоғи ҳоҳиши оҳирин маҳдуд намудан, фаҳмида мешавад.

Таҳдид бо тарзҳои ҳархела аз қабили даҳонӣ, ишора, хаттӣ ифода карда мешавад.

Тахти мафхуми таҳдида несту нобуд кардани молу мулк ин аз ҷониби шахси гунаҳгор ба таври шифоҳӣ изҳор намудани несту нобуд кардани молу мулки намояндаи ҳокимият бо роҳи оташ задан, тарқонидан, шикастон ва гайра дар назар аст. Агар ин амалҳо вобаста ба иҷрои вазифаҳои хизматии намояндаи ҳокимият набошанд, кирдори шахси гунаҳгор таркиби моддаи тафсиршавандаро ташкил надода, он бо моддаи 255 бандубаст карда мешавад.

Тахти мафуми зӯроварии барои ҳаёт ва саломатӣ ҳавғонок, қасдан ба саломатӣ расонидани зарари вазнин, дараҷаи миёна ва ё зарари сабук ба саломатӣ фаҳмида мешавад.

Барои бандубаст намудани кирдор ҳамчун ҷиноят, зарур аст, ки ба амал баровардани истифодаи зӯроварӣ ё таҳдид нисбат ба намояндаи ҳокимият ё шахсони наздики ўз, вобаста ба иҷрои уҳдадориҳои хизматии намояндаи ҳокимият» ҳам вақти баамалбарории зӯроварӣ ё таҳдида истифодаи он дар давраи иҷрои уҳдадориҳои хизматии ҷабрдида, ҳамчунин он вақт, ки уҳдадориҳо иҷро гардидаанд, дар бар мегирад. Истифодаи зӯроварӣ ё таҳдида зӯроварӣ, ки ба иҷрои уҳдадориҳои хизматии шахси мансабдор алоқамандӣ надорад, таркиби ҷинояти моддаи 328 КҶ ҶТ ташкил намедиҳад. Истифодаи зӯроварӣ ё таҳдида истифодаи зӯроварӣ, ки ба иҷрои уҳдадориҳои хизматии ҷабрдида алоқамандӣ надорад, бо моддаҳои даҳлдори КҶ ҶТ, оид ба ҷиноятҳои муқобили шахсият, бандубаст карда мешавад.

Тарафи субъективии ин ҷиноят аз гуноҳ дар шакли қасди бевосита иборат аст. Ангезаҳое, ки ҳангоми содиршавии ин ҷиноят ҷой доранд, бояд бо иҷрои вазифа аз ҷониби намояндаи ҳокимият вобаста бошанд.

Субъекти ҷинояти мазкур шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Категорияи ҷинояте, ки дар моддаи 328 КҶ ҶТ мукаррар гардидааст: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна.

## **Таҳдид нисбати кормандони мақомоти ҳифзи хуқуқ ё хизматчиёни ҳарбӣ**

Таҳдид нисбати кормандони мақомоти ҳифзи хуқуқ ё хизматчиёни ҳарбӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 329 КҶ ҶТ пешбинӣ шуда, аз як қисм иборат аст.

Объекти хелии ин чиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошад, ки тартиби идорақуниро таъмин менамоянд.

Объекти бевоситаи чиноята мазкур фаъолияти мӯътадили кормандони мақомоти ҳифзи хуқуқ ва хизматчиёни ҳарбӣ оид ба муҳофизат намудани тартиботи ҷамъиятий ва таъмини амнияти ҷамъиятий мебошад.

Ба сифати объекти иловагии ин чиноят бехатарии ҳаёт ва саломатӣ, муносибатҳои молу мулкӣ, ҳамчунин обру ва эътибори кормандони мақомоти ҳифзи хуқуқ ё хизматчиёни ҳарбӣ баромад мекунанд.

Ҷабрдидаи чинояти мазкур кормандони мақомоти ҳифзи хуқуқ ё хизматчиёни ҳарбӣ шуда метавонанд.

Корманди мақомоти ҳифзи хуқуқ – ин шаҳрванди ҶТ, ки бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории ҷорӣ вазифаи прокурор, муфаттиш, шахси таҳқиқбаранда, шахсе, ки фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯро ба амал мебарорад, кормандони мақомоти корҳои доҳилий, ки ҳифзи тартиботи ҷамъиятий ва таъмини амнияти ҷамъиятий, иҷрои ҳукм, таъйинот ва қарорҳои судҳо бо парвандаҳои чиноятий, қарорҳои мақомоти тафтишотӣ ва прокурорро амалӣ менамоянд, инҷунун дигар вазифаҳое дар мақомот, ки барои он ҳифзи тартиботи ҳуқуқӣ мувофиқи қонунгузории ҷорӣ яке аз вазифаҳои асосӣ ба ҳисоб меравад, иҷро мекунанд, эътироф карда мешавад.

Мақомоти ҳифзи хуқуқ маҷмӯи мақомоти давлатие фаҳмида мешавад, ки вазифаи асосии онҳо аз мубориза бо ҳукуқвайронкуниҳо ва таъмини қонунияти, иборат мебошад.

Тибқи моддаи 1 Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» таҳти мағҳуми хизматчиёни ҳарбӣ шаҳрвандони ҶТ, ки дар Қувваҳои Мусаллаҳи ҶТ, кӯшунҳо ва воҳидҳои дигари ҳарбӣ хизмати ҳарбиро адо менамоянд, фаҳмида мешавад .

Тарафи объективии ин чиноят аз ҳаракатҳои фаъол дар шакли таҳдиди куштан, расонидани зарар ба саломатӣ, вайрон ё несту нобуд соҳтани молу мулк нисбати кормандони мақомоти ҳифзи хуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ, ҳамчунин нисбати шахсони наздики онҳо иборат аст.

Таҳдиди куштан, расонидани зарар ба саломатӣ, вайрон ё несту нобуд соҳтани молу мулк, бо тарзҳои гуногун аз қабили шифоҳӣ, хаттӣ, ба воситаи телефон ё дигар воситаҳои технологияи

мусир бевосита аз тарафи худи шахси гунахгор ё тавассути шахси дигар амалӣ карда мешавад. Таҳдид метавонад оммавӣ ва ё дар ҳолати ҳузур надоштани шахсони дигар низ анҷом дода шавад. Таҳдид бояд ҳусусияти воқеӣ дошта бошад, яъне ба ҷабрдиҳа ҳиссииётӣ тарсу ҳаросро ба миён оварад.

Тарафи субъективии ин ҷиноят аз гуноҳ дар шакли қасди бевосита иборат аст. Ангезаҳое, ки ҳангоми содиршавии ин ҷиноят ҷой доранд, бояд бо иҷрои вазифа аз ҷониби қормандони мақомоти хифзи ҳуқуқ ё ҳизматчиёни ҳарбӣ вобастагӣ дошта бошанд.

Мақсад дар ҷинояти мазкур ба сифати алломати ҳатмӣ баромад намуда, он бо мақсади монеъ шудан ба фаъолияти қонунии ин шахсон оид ба муҳофизати тартиботи ҷамъияти ё таъмини амнияти ҷамъият ё аз рӯйи интиқом барои чунин фаъолияташон содир шуда мешавад.

Субъекти ҷинояти мазкур шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Категорияи ҷинояте, ки дар моддаи 329 КҶ ҶТ мӯкаррар гардидааст, миёна эътироф мешавад.

### **Таҳқири намояндаи ҳокимият**

Таҳқири намояндаи ҳокимият ҳамчун ҷиноят дар моддаи 330 КҶ ҶТ пешбинӣ шуда, аз ду қисм иборат аст.

Объекти хелии ин ҷиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошад, ки тартиби идорақуниро таъмин менамоянд.

Объекти бевоситай ҷинояти мазкур фаъолияти мӯтадили намояндагони мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва обрӯву эътибори онҳо мебошад.

Тарафи объективии ҷинояти мазкур аз чунин ҳаракатҳои фаъол иборат аст:

1. Таҳқири оммавии намояндаи ҳокимият ҳангоми иҷрои вазифаҳои ҳизматӣ ё вобаста ба иҷрои онҳо (қисми 1 моддаи 330 КҶ ҶТ).

2. Таҳқири намояндаи ҳокимият дар баромадҳои оммавӣ, асаҳрои ба таври оммавӣ намоишдодашуда, воситаҳои аҳбори омма ё дар шабакаи интернет (қисми 2 моддаи 330 КҶ ҶТ).

Таҳти мағҳуми таҳқир, яъне беадабона, бо алфози қабех паст задани обрӯ ва эътибори намояндаи ҳокимият ҳангоми иҷрои вазифаҳои ҳизматӣ ё вобаста ба иҷрои онҳо фахмида мешавад.

Аломати ҳатмии таҳқир дар ҷинояти мазкур ин ҳусусияти оммавӣ доштани онҳо мебошад, яъне суханҳои қабех ва беобрӯкундандаи обрӯ ва эътибори намояндаи ҳокимият дар байнҳо омма, яъне төъдоди зиёди одамон баён шаванд. Агар чунин суханҳо шах-

сан ба намояндаи ҳокимиият гуфта шаванд ё ба воситаҳои дигар ба сурогаи ўравона карда шаванд, (масалан равон намудани пайёмаки таҳқиромез ба воситаи телефони мобилий) ҳамчунин дар байни шумораи ками одамон гуфта шаванд, таркиби чинояти мазкурро ташкил намедиҳад.

Чиноят аз лаҳзаи тариқи оммавӣ ифода намудани суханҳои таҳқиромез ё дигар ҳаракатҳои таҳқиромез хотимаёфта ҳисобида мешавад. Оқибатҳое, ки пас аз таҳқир ба вуқӯъ пайвастаанд, муҳим нестанд ва онҳо метавонанд зимни таъйини ҷазо ба инобат гирифта шаванд. Агар зимни содири чиноят кирдори шаҳс аломатҳои таркиби дигар чиноятҳоро дар бар гирад, он гоҳ он метавонад аз рӯйи маҷмӯи чиноятҳо, бо моддаи тафсиршаванда ва моддаи даҳлдори КҶ ҔТ бандубаст карда шавад.

Тарафи субъективии чинояти мазкур аз гуноҳ дар шакли қасди бевосита иборат аст. Шаҳси гунахгор дарк менамояд, ки намояндаи ҳокимииятро ба таври оммавӣ ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматӣ ё вобаста ба иҷрои онҳо таҳқир менамояд ва онро меҳоҳад.

Ангезаи таҳқир намуданро танҳо фаъолияти қонунии хизматии намояндаи ҳокимиият ташкил медиҳад. Аз ин лиҳоз, таҳқир намудани намояндаи ҳокимиият вобаста ба муносибатҳои шаҳсӣ, ки дар натиҷа ҳусумати шаҳсӣ ба вучуд омадааст, таркиби чинояро ташкил намедиҳад.

Субъекти ин чиноят шаҳси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 330 КҶ ҔТ муқаррар гардидааст: қисмҳои 1 ва 2 начандон вазнин.

### **Монеъ шудан ба фаъолияти муассисаҳои татбиққунандай ҷазо ва муассисаҳои ҳабси пешакӣ**

Монеъ шудан ба фаъолияти муассисаҳои татбиққунандай ҷазо ва муассисаҳои ҳабси пешакӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 331 КҶ ҔТ пешбинӣ шуда, аз се қисм иборат аст.

Объекти хелии ин чиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошад, ки тартиби идоракуниро таъмин менамоянд.

Объекти бевоситаи чинояти мазкур фаъолияти қонунӣ ва мӯтадили муассисаҳои татбиққунандай ҷазо ва фаъолияти мӯтадили муассисаҳои ҳабси пешакӣ мебошад.

Ба сифати объекти иловагии ин чиноят бехатарии ҳаёт ва саломатии кормандони муассисаҳои татбиққунандай ҷазо ва муассисаҳои ҳабси пешакӣ баромад мекунанд.

Муассисаҳои ислоҳӣ – колонияҳои ислоҳӣ, колонияҳои тарбииӣ, маҳбасҳо, муассисаҳои муолиҷавии ислоҳӣ ба ҳисоб мераванд.

Тавқиғохи тафтишоттй вазифаи муассисаи ислохиро нисбат ба маҳкумшудагоне, ки барои чиҳати иҷрои кори таъминоти хоҷагӣ мононда шудаанд, анҷом медиҳанд.

Колонияҳои ислоҳӣ ва маҳбасҳо барои адой ҷазо нисбати ашҳосе, ки ба маҳрум соҳтан аз озодӣ маҳкум шудаанд ва ба балогат расидаанд, муқаррар шудаанд. Колонияҳои ислоҳӣ ба колонияҳои - сукунат, низоми умумӣ, низоми пурӯр, низоми саҳт ва низоми маҳсус тақсим мешаванд.

Тарафи объективии ин ҷиноят аз ҷунин ҳаракатҳо иборат аст:

1. Таҳди迪 зӯроварӣ нисбати кормандони муассисаҳои татбиқунандаи ҷазо, нисбати кормандони муассисаҳои ҳабси пешакӣ бо мақсади монеъ шудан ба фаъолияти мӯътадили ин муассисаҳо (қисми 1 моддаи 331 КҶ ҶТ).

2. Истифода бурдани зӯроварӣ нисбати кормандони муассисаҳои татбиқунандаи ҷазо, нисбати кормандони муассисаҳои ҳабси пешакӣ бо мақсади монеъ шудан ба фаъолияти мӯътадили ин муассисаҳо, ки ба ҳаёт ё саломатии шаҳс ҳавфнок намебошад (қисми 2 моддаи 331 КҶ ҶТ).

3. Истифода бурдани зӯроварӣ нисбати кормандони муассисаҳои татбиқунандаи ҷазо, нисбати кормандони муассисаҳои ҳабси пешакӣ бо мақсади монеъ шудан ба фаъолияти мӯътадили ин муассисаҳо, ки ба ҳаёт ё саломатии шаҳс ҳавфнок мебошад (банди “а” қисми 3 моддаи 331 КҶ ҶТ).

Таҳти мағҳуми таҳди迪 зӯроварӣ нисбати кормандони муассисаҳои татбиқунандаи ҷазо, нисбати кормандони муассисаҳои ҳабси пешакӣ аз тарафи шаҳси гунаҳгор ба таври шифоҳӣ изҳор намудани расонидани зарар ба саломатӣ, аз ҳаёт маҳрум намудан, расонидани дарди ҷисмонӣ, лату кӯб намудан, содир намудани дигар амалҳои зӯроварӣ, ки боиси ба ҷабрдида расонидани дарди ҷисмонӣ мегардад ва ё озодии воқеии ӯро бар ҳилоғи хоҳиши оҳирин маҳдуд намудан, фаҳмида мешавад.

Таҳти мағҳуми истифода бурдани зӯроварӣ нисбати кормандони муассисаҳои татбиқунандаи ҷазо, нисбати кормандони муассисаҳои ҳабси пешакӣ, расонидани дарди ҷисмонӣ ва ё содир намудани дигар амалҳои зӯроварӣ, ки дарди ҷисмонӣ мерасонад, vale боиси вайроншавии кӯтоҳмуддати саломатӣ ва оқибатҳои вазнин намегардад, инчунин маҳдуд намудани озодии воқеии ҷабрдида бар ҳилоғи хоҳиши ӯ фаҳмида мешавад.

Таҳти мағҳуми зӯроварии барои ҳаёт ва саломатӣ ҳавфнок нисбати кормандони муассисаҳои татбиқунандаи ҷазо, нисбати кормандони муассисаҳои ҳабси пешакӣ қасдан ба саломатии онҳо расонидани зарари вазнин, миёна ва ё зарари сабук фаҳмида мешавад.

Тарафи субъективии чинояти мазкур аз гуноҳ дар шакли қасди бевосита иборат аст. Шахси гунахгор дарк менамояд, ки ба фаъолияти муассисаҳои татбиқкунанда чазо ва муассисаҳои ҳабси пешакӣ монеъ шуда истодааст ва онро меҳоҳад.

Субъекти ин чиноят умумӣ, яъне шахси воқеи мукаллафи ба синни 16 расида ва маҳсус, яъне маҳқумшудагоне, ки дар ҷойҳои аз озодӣ маҳрум қарор доранд ва гумонбаршудагоне, ки дар муассисаҳои ҳабси пешакӣ нигоҳ дошта мешаванд ба ҳисоб мераванд.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 331 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна; қисми 3 вазнин.

### **Кирдорҳое, ки кори ҷойҳои маҳрумият аз озодиро номураттаб месозанд**

Кирдорҳое, ки кори ҷойҳои маҳрумият аз озодиро номураттаб месозанд, ҳамчун чиноят дар моддаи 332 КҶ ҶТ пешбинӣ шуда, аз ду қисм иборат аст.

Объекти хелии ин чиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошад, ки тартиби идоракуниро таъмин менамоянд.

Объекти бевоситай чинояти мазкур фаъолияти қонунӣ ва мӯътадили ҷойҳои маҳрумият аз озодӣ мебошад.

Ба сифати объекти иловагии ин чиноят обрӯ ва эътибор, ҳамчунин амнияти ҳаёт ва саломатии маҳқумшудагон ва намояндагони маъмурияти ҷойҳои маҳрум соҳтан аз озодӣ баромад мекунанд.

Мутобики қисми 5 моддаи 23 Кодекси ичрои ҷазои чиноятии ҶТ, «ҷазо дар намуди маҳдуд кардани озодӣ, маҳрум соҳтан аз озодӣ, якумра аз озодӣ маҳрум соҳтан ва ҷазои қатл аз ҷониби муассисаҳои системаи ичрои ҷазои чиноятӣ, ичро карда мешавад». Дар асоси моддаи 71 КИЧҶ ҶТ муассисаҳои ислоҳӣ- колонияҳои тарбиявӣ, маҳбасҳо, муассисаҳои муолиҷавии ислоҳӣ ба ҳисоб мераванд. Изоляторҳои тафтишотӣ вазифаи муассисаи ислоҳиро нисбат ба маҳқумшудагоне, ки барои ҷиҳати ичрои кори таъминоти ҳочагӣ мононда шудаанд, анҷом медиҳанд. Муассисаҳои ислоҳӣ – ҷойҳои маҳрумият аз озодӣ мебошанд .

Тарафи объективии ин чиноят дар ҷунун ҳаракатҳои фаъол ифода мейбад: а) таҳқири шиканҷаи маҳқумшудагон; б) ҳамла овардан ба намояндагони маъмурияти ҷойҳои маҳрум соҳтан аз озодӣ; в) ташкил намудани гурӯҳҳо бо мақсади ҳамла овардан ба намояндагони маъмурияти ҷойҳои маҳрум соҳтан аз озодӣ ё дар амали онҳо фаъолона иштирок намудан.

Таҳти мағҳуми таҳқири шиканҷаи маҳқумшудагон ин зӯроварӣ ё таҳдиди истифодаи зӯроварӣ бо мақсади маҷбур соҳтани

онҳо оид ба саркашӣ намудан аз меҳнат, риоя накардани қоидаҳои низом, аз ҳиссииёти қассос барои иҷрои уҳдадорӣ оид ба нигоҳ доштани интизом ва тартибот дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ, фаҳмида мешавад.

Таҳти мағҳуми ҳамла овардан ба намояндагони маъмурияти ҷойҳои маҳрум соҳтан аз озодӣ ин истифодаи зӯроварии ҷисмонӣ ё рӯҳӣ, яъне расонидани зарар ба саломатӣ, лату кӯб, таҳдиди истифодаи зӯроварӣ нисбати намояндагони маъмурияти ҷойҳои маҳрум соҳтан аз озодӣ фаҳмида мешавад.

Ташкил намудани гурӯҳҳо бо мақсади ҳамла овардан ба намояндаи маъмурияти ҷойҳои маҳрум соҳтан аз озодӣ - ин муттаҳидшавии пешакии ду ва ё зиёда шаҳсони адокунандай ҷазо дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ мебошад, ки барои таҳқири шиканҷаи маҳкумшудагон, ҳамла овардан ба намояндагони маъмурияти ҷойҳои маҳрум соҳтан аз озодӣ равона шудааст.

Таркиби ҷинояти мазкур расмӣ буда, аз лаҳзай содир намудани яке аз кирдорҳои номбаршуда, новобаста аз расонидани зарар, хотимаёфта ба ҳисоб меравад.

Тарафи субъективии ҷинояти номбурда дар қасди бевосита ифода мегардад, яъне гунахгор дарк менамояд, ки бо содир намудани кирдорҳояш фаъолияти ҷойҳои маҳрумӣ аз озодиро номуратаб соҳта, ба ҳаёт ва саломатии ҷабрдиагон зарар мерасонад ва ҳоҳони рӯй додани ин оқибатҳо мебошад.

Субъекти ин ҷиноят – маҳсус, яъне танҳо шаҳсони воқеии муқаллафи ба синни 16-солагӣ расидае мебошанд, ки дар ҷойҳои маҳрум соҳтан аз озодӣ адои ҷазо мекунанд.

Дар қисми 2 моддаи 332 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст, ки ҳамин кирдор, агар аз ҷониби шаҳси барои ҷинояти вазнин ё маҳсусан вазнин маҳкумшуда содир шуда бошад.

Аз ин хотир, ҳангоми бандубаст намудани кирдорҳои шаҳси гунахгор бо қисми 2 моддаи 332 КҶ ҶТ пешбинигардида, муайян намудани он, ки гунахгор барои содир намудани қадом категорияи ҷиноят маҳкум шудааст, ҳатмист.

Категорияи ҷинояте, ки дар моддаи 332 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст: қисми 1 миёна; қисми 2 вазнин.

### **Саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ ва алтернативӣ**

Ҷавобгарии ҷинояти барои саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ ва алтернативӣ дар моддаи 343 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидааст, ки ин модда аз 3 қисм иборат мебошад: саркашӣ аз даъвати навбатӣ ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ, ҳамчунин саркашӣ кардани шаҳси уҳдадори

ҳарбӣ аз ҷамъомадҳои таълимӣ ё санчиши ҳарбӣ дар ҳолати набудани асосҳои қонуний барои аз ин хизмат озод намудан.

Ин ҷиноят дар моддаи 215 КҶ РСС Тоҷикистон саркашӣ кардани шаҳси уҳдадори ҳарбӣ аз ҷамъомадҳои таълимӣ ё санчиши ҳисоби ҳарбӣ пешбинӣ карда шуда, аз се қисм иборат буд ва аз муқаррароти моддаи 343 КҶ ҶТ фарқ мекунад.

Объекти ҳелии ҷинояти мазкурро фаъолияти мӯътадили ҳокимиюти давлатӣ ташкил медиҳад.

Объекти бевоситаи ин ҷиноятро муносибатҳои бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшаванде, ки фаъолияти мӯътадили тартиби муқарраршудаи даъват ба хизмати ҳарбӣ ё хизмати алтернативиро таъмин менамоянд, ташкил медиҳад.

Тарафи объективии ҷинояти мазкур аз беҳаракатии ба ҷамъият ҳафнок иборат мебошад. Беҳаракатӣ дар қисми 1 моддаи 343 КҶ ҶТ аз ду аломат иборат мебошад:

- саркашӣ аз даъвати навбатӣ ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ;

- саркаши кардани шаҳси уҳдадори ҳарбӣ аз ҷамъомадҳои таълимӣ ё санчиши ҳарбӣ дар ҳолати набудани асосҳои қонуний барои аз ин хизмат озод намудан.

Мутобики моддаи 1 Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадориҳои умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» хизмати ҳарбӣ – намуди хизмати давлатӣ дар Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумхурии Тоҷикистон, қӯшунҳо ва воҳидҳои дигари ҳарбӣ мебошад.

Дар ҳамон ҳолат шаҳс тибки меъёри мазкур ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида мешавад, ки агар аз даъвати навбати ба хизмати ҳарбӣ саркашӣ намояд.

Хизмати ҳарбии ҳатмии муҳлатнок намуди хизмати ҳарбии шаҳрвандони ҶТ (чинси мард), ки ба синни 18 расидаанд ва даъвати онҳо ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳи ҶТ, қӯшунҳо ва воҳидҳои дигари ҳарбӣ дар мансаби ҳарбии қаторӣ, сержантон ва афсанон дар муҳлат ва бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» амалӣ мегардад.

Ба хизмати ҳарбии муҳлатнок шаҳрвандони чинси марде даъват карда мешаванд, ки:

- аз 18 то 27-солаи дар қайди ҳарбӣ қарордошта ё шаҳрвандоне, ки уҳдадоранд дар қайди ҳарбӣ бошанд ва барои ба таъхир гузоштани муҳлати даъват ё озод шудан аз даъват ба хизмати ҳарбии ҳатмии муҳлатнок ҳуқуқ надоранд, ба хизмати ҳарбӣ ба Қувваҳои Мусаллаҳи ҶТ, қӯшунҳо ва воҳидҳои дигари ҳарбӣ, ки мутобики Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» дар онҳо хизмати ҳарбӣ пешбинӣ гардидааст, дар вазифаҳои сарбозон ва сержантҳо қарор доранд;

- то синни 27 сола, ки хизмати ҳарбири адо накардаанду ка-федраҳои ҳарбири дар назди муассисаҳои таълимии давлатии таҳсилоти олии қасбӣ ҳатм намудаанд ва бо гирифтани рутбаи ҳарбии афсарӣ ба ҳайати эҳтиётии Қувваҳои Мусаллаҳи ҶТ шомил карда шудаанд, аз ҷониби Вазорати мудофиаи ҶТ ба хизмати ҳарбии ҳатмии муҳлатнок даъват карда мешаванд.

Хизмати ҳатмии ҳарбӣ ин уҳдадории конститутсионии ҳар як шахс, ки ба синни муайянкардаи Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» расида мебошад.

Тибқи талаботи Конституцияи ҶТ ҳифзи Ватан, ҳимояи ман-фиати давлат, таҳқими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиа-вии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст.

Хизмати ҳатмии ҳарбӣ уҳдадории ҳар як шаҳрванди ҶТ ба ҳисоб меравад.

Бояд тазаккур дод, ки рад намудани даъватшаванд аз имзо дар бораи қабули даъватномаи комисариати ҳарбӣ ё комиссияи даъватӣ бо мақсади бо чунин тарз аз даъват ба хизмати ҳарбӣ сар-кашӣ намудан, бояд бо қисми 1 моддаи 343-и КҔ бандубаст карда шавад.

Тибқи талаботи моддаи 35 Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» уҳдадориҳои шаҳрвандоне, ки бояд ба хизмати ҳарбии ҳатмии муҳлатнок даъват шаванд инҳоянд:

1. Даъватшаванда уҳдадор аст бо даъвати комисариати ҳарбӣ ба муоинаи тиббӣ, комиссияи даъватӣ ё барои фиристодан ба қисми ҳарбӣ бо мақсади адои хизмати ҳарбии ҳатмии муҳлатнок ҳозир шавад ва дар комисариати ҳарбӣ то сафарбар шудан ба маҳалли адои хизмати ҳарбӣ қарор гирад.

2. Падар ё модари шаҳрванде, ки бояд ба хизмати ҳарбии ҳатмии муҳлатнок даъват шавад ва ё шаҳсони онҳоро ивазқунанда уҳдадоранд даъватномаи комисариати ҳарбири бо гузоштани им-зо қабул намоянд ва ба шаҳрванди ба хизмати ҳарбӣ даъватшаван-да расонанд.

3. Даъватномаро ба шаҳрванд кормандони комисариати ҳарбии чойи истиқомат, кор ё таҳсили шаҳрванд ба воситаи роҳбарон, шаҳсони маъсули дигари корхона, муассиса ва таш-килот, сарфи назар аз шакли моликият ва ташкилию ҳукуқӣ, ин-чунин шаҳсони мансабдоре, ки барои кори баҳисобгирӣ ҳарбии мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот, роҳбарони мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ (шурои маҳалла, кумитаи маҳалла, ку-митаи манзил ва ба мисли инҳо) маъсуланд, месупоранд. Дар даъватнома бояд оқибатҳои ҳукуқии аз тарафи шаҳрванд иҷро нагардидани талаботи ба зиммаи ў гузошташуда дарҷ шаванд.

4. Шаҳрванд уҳдадор аст барои иҷрои уҳдадории ҳарбӣ ва адои хизмати ҳарбӣ тибқи даъват (даъватнома)-и комисариати ҳарбӣ дар муҳлати муайянгардида ба комисариати ҳарбӣ ҳозир шавад.

5. Дар сурати саркашӣ кардани даъватшаванда аз гирифтани даъватнома ва ё бе сабабҳои узрнок ҳозир нашудани даъватшаванда дар муҳлати муайяннамудаи даъватнома, даъватшаванда тибқи талаботи қонунгузории Чумхурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.

6. Шаҳрвандони ҷинси мард, ки байди ҳатми муассисаи таълимии давлатии таҳсилоти олии қасбӣ ба ҳайати эҳтиёти бо гирифтани рутбаи ҳарбии афсарӣ доҳил шудаанд, уҳдадоранд аз рӯйи даъватномаи комисариати ҳарбӣ барои гузаштани муоинаи тиббӣ ҷиҳати қабули қарор оид ба даъват ба хизмати ҳарбӣ ва гирифтани амрномаи Вазорати мудофиаи Чумхурии Тоҷикистон барои рафтган ба маҳалли хизмати ҳарбӣ ҳозир шаванд.

7. Сабабҳои узрноки ҳозир нашудани даъватшаванда тибқи даъватнома ба комисариати ҳарбӣ инҳоянд:

1) беморӣ ё маъюбии шаҳрванд, ки боиси корношоямии ў гардодааст;

2) бемории вазнин ё вафоти падар, модар, падархонд, модархонд, зан, фарзанд, бародар, хоҳар, бобо, бибии шаҳрванд;

3) оғати табиӣ ё ҳолатҳои дигари ба иродай даъватшаванда вобастанабуда, ки ба ў имконияти дар муҳлати муайянкардаи комисариати ҳарбӣ ҳозир шуданро надодааст;

4) ҳолатҳои дигаре, ки аз ҷониби комиссияи даъватӣ ё суд сабабҳои узрнок эътироф шудаанд.

8. Дар сурати мувофиқи даъватномаи комисариати ҳарбӣ бо сабабҳои узрнок ҳозир нашудани даъватшаванда ба ҷорабинҳои алокаманд бо даъват ба хизмати ҳарбӣ, ў бояд дар мuddati 10 рӯз аз лаҳзai гирифтани даъватнома ба комисариати ҳарбӣ дар ин бора ҳуҷҷатҳои тасдиқунандаро пешниҳод намояд .

Аз даъват ба хизмати ҳарбӣ шаҳрвандони зерин озод карда мешаванд: онҳое, ки бинобар вазъи саломатӣ гайрикоили хизмати ҳарбӣ дониста шудаанд; онҳое, ки хизмати ҳарбӣ ё хизмати ҳарбииро дар ҳайати заҳираҳои даъвати сафарбарӣ адо намуда истодаанд ё адо кардаанд; онҳое, ки хизмати ҳарбӣ ё намуди дигари хизмати ба хизмати ҳарбӣ баробаркардашударо дар давлати дигар адо мекунанд ё адо кардаанд; барои содир кардани ҷиноят бо ҳукми суд ба ҷазои аз озодӣ маҳрум сохтан маҳкум шудаанд.

Дигар беҳаракатии ҷинояти мазкур дар қисми 1 моддаи 343 ин саркашӣ кардани шаҳси уҳдадории ҳарбӣ аз ҷамъомадҳои

таълимӣ ё санчиши ҳарбӣ дар ҳолати набудани асосҳои қонунӣ барои аз ин хизмат озод намудан ба ҳисоб меравад.

Уҳдадории ҳарбӣ ин уҳдадории конститутионии шаҳрвандони ҶТ оид ба ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқолият, амният ва иқтидори мудофиавии он мебошад.

Дар қисми 2 моддаи 343 КҔ ҟТ саркашии шахсони аз хизмати ҳарбӣ озодшууда аз адои хизмати алтернативӣ пешбинӣ карда шудааст.

Дар қисми 3 моддаи 343 КҔ ҟТ саркашӣ аз даъвати хизмати ҳарбии ҳатмӣ ё алтернативӣ бо роҳи ба ҳуд расонидани зарар ба саломатӣ ва бо сохтакории ҳуҷҷатҳо ё фиреби дигар пешбинӣ карда шудааст, таркиби вазнинкунандай чинояти мазкурро ташкил медиҳад.

Ба ҳуд расонидани зарар ба саломатӣ маънои онро дорад, ки шаҳс ҷиҳати саркашӣ аз даъвати хизмати ҳарбии ҳатмӣ ё алтернативӣ ба саломатии ҳуд ягон зарар мерасонад. Саломатии шаҳс ҳам яке аз муносибатҳои мухими ҷамъияти ба ҳисоб рафта, бо қонунгузории чинояти ҳифз карда мешавад.

Дигар таркиби вазнинкунандай чинояти мазкур ин сохтакории ҳуҷҷатӣ ё фиреб ба ҳисоб меравад.

Сохтакорӣ ин дар пурра тайёр кардани ҳуҷҷатҳои қалбакӣ ё доҳил намудани тағиироту иловаҳо ба ҳуҷҷати ҳақиқӣ ва гайра ифода ёфта метавонад. Сохтакорӣ мумкин аст бо роҳи ба ҳуҷҷатҳои расмӣ доҳил намудани маълумоти бардуруғ низ содир шавад.

Фиреб ин расонидани маълумоти бардуруғ ва гумроҳ кардани шаҳс оид ба дуруст будани ҳаракатҳои ў ба ҳисоб меравад, ки гунахгор бо мақсади он ки мақомоти даҳлдорро ба гумроҳӣ овардааст, меҳоҳад ба мақсади ҳуд ноил гардад ва бо ин роҳ меҳоҳад аз хизмати ҳарбии ҳатмӣ ва алтернативӣ саркашӣ намояд.

Дар моддаи 343 КҔ ҟТ эзоҳ пешбинӣ карда шудааст, ки мутобики он агар даъватшаванда то ба суд супоридани парванда ба даъватгоҳ ҳозир шавад, ў аз ҷавобгарии чинояти озод карда мешавад.

Эзоҳи моддаи мазкур ҷораи ҳавасмандкунӣ ба ҳисоб рафта, аз ҷавобгарии чинояти озодшавии даъватшавандаро ба хизмати ҳарбӣ ва алтернативӣ имконият медиҳад.

Мақомоти даҳлдорро зарур аст, ки дар ҳолати аз ҷавобгарии чинояти озод кардани даъватшавандаро ба хизмати ҳарбӣ ва алтернативӣ асосҳои ҳавасмандкунии эзоҳи моддаи 343 КҔ ҟТ-ро ба инобат гиранд.

Тарафи субъективии чинояти мазкур гуноҳ дар шакли қасди бевосита баҳисоб меравад, яъне шахс ба чамъият хавфнок будани беҳаракатии худро дарк карда, имконияте ё ногузирӣ фаро расидани оқибати барои чамъият хавфноки онро пешбинӣ намуда, хоҳони фаро расидани он мебошад.

Агар шахс қасди бевоситай саркашӣ намудан аз даъват ба хизмати ҳарбиро дошта, ба ҷойи зисти нав (ҷойи муваққатӣ) ё ин ки бе баромадан аз қайди ҳарбӣ аз қаламрави чумхӯрӣ рафтааст, инчунин дар ҷойи зисти нави худ (ҷойи муваққатӣ) мебошад ё ин ки ба чумхӯрӣ бе бақайдгузории ҳарбӣ бармегардад бо мақсади саркашӣ намудан аз имзогузории даъватномаи комисариати ҳарбӣ дар бораи ба ҷорабиниҳо баҳшида ба даъват ба хизмати ҳарбӣ, кирдори содирнамудаи ӯ бояд бо қисми 1 моддаи 343 КҶ ҔТ бандубаст карда шавад.

Субъекти чинояти мазкур дар қисми 1 моддаи 343 КҶ ҔТ пешбинишууда, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷинси марди ба синни 18 солагӣ расида, дар қайди ҳарбӣ гирифта шуда ё ин ки уҳдадор аст гирифта шавад ва дар хисоби заҳиравӣ набуда, ки тибқи тартиби бо қонун муқарраргардида бояд ба хизмати ҳарбӣ даъват карда шаванд, дониста мешавад.

Субъекти чинояти мазкур дар қисми 2 моддаи 343 КҶ ҔТ махсус, яъне шахсони аз хизмати ҳарбӣ озодшууда аз адой хизмати алтернативӣ ба ҳисоб меравад.

Категорияи чиноят дар моддаи 343 КҶ ҔТ қисми 1 ва 2 начандон вазнин, дар қисми 3 бошад дараҷаи миёна ба ҳисоб меравад.

### **Саркашӣ аз даъвати сафарбарӣ**

Чавобгарии чиноятӣ барои саркашӣ аз даъвати сафарбарӣ дар моддаи 344 КҶ ҔТ пешбинӣ карда шудааст.

Объекти бевоситай ин чиноятро муносибатҳои бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванде, ки фаъолияти мӯтадили тартиби муқарраршудаи даъвати сафарбариро таъмин менамоянд, ташкил медиҳад.

Тарафи объективии чинояти мазкур аз беҳаракатии чинояткорона, яъне саркашӣ аз даъвати сафарбарӣ ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат мебошад.

Тибқи талаботи муқаррароти моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи омодагӣ ба сафарбарӣ ва сафарбарӣ» аз 16 апрели соли 2012, таҳти № 249 зери мағҳуми сафарбарӣ маҷмӯи ҷорабиниҳо умумидавлатии марбут ба гузаронидани соҳаҳои иқтисодӣ, мақомоти давлатӣ, мақомоти ҳудидоракунии шаҳрак ва дехот, ташкилотҳо новобаста аз шакли ташкилию

хукукӣ, қаламрав ва аҳолӣ ба низоми ҳолати ҷанг, Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар воҳидҳои ҳарбӣ ва маҳсус ба ташкил, ҳайат ва идоракунӣ дар замони ҷанг (сафарбарии умумӣ ва ё қисме аз онҳо – сафарбарии ҷузъӣ) фаҳмида мешавад.

Таҳти мағҳуми омодагӣ ба сафарбарӣ маҷмӯи чорабиниҳои дар замони осоишта гузаронидашаванд ва ба идоракунии устувори давлат дар замони ҷанг, гузариши муташаккилонай соҳаҳои иқтисодиёти мамлакат ба таъмин намудани талаботи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар воҳидҳои ҳарбӣ ва маҳсус, аҳолӣ, ҳифзи мусаллаҳона ва мудофиаи мамлакат, таъмини фаъолияти воҳидҳои марзиву маъмурӣ ва ташкилотҳо дар давраи сафарбарӣ, ҳолати ҷанг ва замони ҷанг равонашуда фаҳмида мешавад.

Саркашӣ аз даъвати сафарбарӣ ин саркашии шахсони уҳдадории хизмати ҳатмии ҳарбии ҳудро адонамуда ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳарии Тоҷикистон дар ҳолати эҳтмолӣ ё ба вучуд омадани ҷангӣ ва ғайра мебошад.

Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи омодагӣ ба сафарбарӣ ва сафарбарӣ якчанд уҳдадориҳо доро мебошанд:

1. Мувоғиқи даъват барои муайян кардани таъйиноти ҳуд дар давраи сафарбарӣ ва дар замони ҷанг ба коммисариатҳои ҳарбӣ ҳозир шаванд;

2. Талаботеро ки дар дастурҳои сафарбарии гирфтаи онҳо, даъватнома ва фармонҳои коммисарони ҳарбӣ дарҷ шудаанд, ичро намоянд;

3. Мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони ҷанг бо мақсади таъмини мудофиаи мамлакат ва амнияти давлат биноҳо, иншоот, воситаҳои наклиёт ва дигар молу мулки дар моликияти онҳо қарордоштаро бо ҷуброни зарари ба онҳо расонидашуда аз тарафи давлат, бо тартиби муайяннамудаи Ҳуқумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоянд.

Цинояти мазкур аз лаҳзай дар вақти муқаррарнамуда ба ҷойи муайяншуда ҳозир нашудан ва ё аз лаҳзай воқсан саркашӣ намудан аз даъвати сафарбарӣ хотимаёфта ба ҳисоб меравад.

Тарафи субъективии цинояти мазкур гуноҳ дар шакли қасди бевосита баҳисоб меравад, яъне шаҳс ба ҷамъият ҳавфнок будани бехаракатии ҳудро дарк карда, имконияте ё ногузирӣ фаро расидани оқибати барои ҷамъият ҳавфноки онро пешбинӣ намуда, ҳоҳони фаро расидани он мебошад.

Субъекти цинояти мазкур маҳсус, яъне шаҳсе ба ҳисоб меравад, ки хизмати ҳатмии ҳарбиро адо кардааст ва барои сафарбарӣ

ба Кувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват карда шудааст.

Категорияи ҷинояти мазкур дараҷаи миёна ба ҳисоб меравад.

### **§ 3. Ҷиноятхое, ки ба ҳокимияти давлатӣ ва даҳлнопазирии сарҳади давлатӣ таҷовуз мекунанд**

#### **Ғайриқонуни гузаштан аз сарҳади давлатии ҔТ**

Ғайриқонунӣ гузаштан аз Сарҳади давлатии ҔТ, ҳамчун ҷиноят дар моддаи 335 КҔ ҔТ муқаррар гардида, аз се қисм ва эзоҳ иборат мебошад.

Объекти хелии ин ҷиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошад, ки тартиби идоракуниро таъмин менамоянд.

Объекти бевоситаи ҷинояти мазкур амнияти Сарҳади давлатӣ мебошад, яъне ҷиноят ба даҳлнопазирии Сарҳади ҔТ таҷовуз мекунад.

Ба сифати объекти иловагии ҷинояти мазкур дар (қисмҳои 2 ва 3) бехатарии саломатӣ ва озодии шахс баромад мекунанд.

Мутобики моддаи 1 Қонуни ҔТ “Дар бораи Сарҳади давлатии ҔТ” аз 1 августи соли 1997 № 482 Сарҳади давлатии ҔТ (минбаъд – Сарҳади давлатӣ) – ҳат ва сатҳи амудии аз ин ҳат гузарандааст, ки ҳудуди қаламрави давлатии (хушкӣ, обҳо, каъри замин ва фазоӣ ҳавоии) ҔТ, яъне ҳадди фазоии амали соҳибхтиёри давлатии ҔТ-ро муайян менамояд.

Сарҳади давлатӣ бо санадҳои меъёрии ҳукуқии ҔТ ва санадҳои ҳукуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, муайян карда мешавад

Сарҳади давлатӣ қаламрави давлатро муайян мекунад. Сарҳади давлатӣ ҳатте мебошад, ки аз рӯйи он сатҳи ҳудуди мегузараид. Сарҳади хушкии давлат дар асоси шартномаи дутарафаи давлатҳои ҳамсоя муқаррар мешавад ва мувофиқи ин шартнома дар маҳал қайд мегардад. Сарҳади обии давлат ба сарҳади дарёҳо, кулҳо, обанборҳо ва баҳрҳо тақсим мешавад. Ба сарҳади ҳавоии қаламрави давлат ҳадди баландӣ ва паҳлӯии фазоӣ ҳавои қаламрави давлат доҳил мешавад. Ҳадди баландӣ ва паҳлӯии фазоӣ ҳавоӣ, ин сатҳи амудие мебошад, ки бо ҳатти хушкӣ ва обии сарҳади давлатӣ мегузараид.

Тарафи объективии ҷиноят аз ғайриқонунӣ, бидуни ҳуччати муайяншуда ва иҷозати зарурӣ гузаштан аз Сарҳади давлатии ҔТ иборат аст.

Ҷинояти ғайриқонунӣ гузаштан аз Сарҳади давлатии ҔТ Ҷумҳурии Тоҷикистонро бидуни ҳуччати муайяншуда ва иҷоза-

ти зарурӣ аз нуктаҳои гузаргоҳи Сарҳади давлатӣ ё берун аз ин нуктаҳо убур намудани Сарҳади ҶТ ва, бо ин восита, аз худуди чумхурий баромадан ё ба чумхурий ворид шудан ташкил медиҳад.

Гузаштан аз Сарҳади давлатӣ бидуни гузаргоҳҳои муқаррар-шуда бо давлатҳое, ки муносибатҳои раводидӣ муқаррар карда шудааст, сарфи назар аз ҳуҷҷатҳои муайяншудаи зарурии иҷозати гузаштан аз Сарҳад, таркиби ҷинояти ғайриқонунӣ гузаштан аз Сарҳади давлатиро ташкил медиҳад.

Ба ҳуҷҷати муайяншуда шиноснома (дипломатӣ, хизматӣ, шаҳрвандӣ) доҳил мешавад. Иҷозат барои гузаштан аз сарҳад аз ҷониби мақомоти даҳлдори ҳокимијат дода мешавад.

Таҳти мағҳуми бидуни ҳуҷҷати муайяншуда шиноснома, ин-ҷунин ҳамагуна дигар ҳуҷҷатҳое, ки бо онҳо тартиби маҳсуси гузаштани Сарҳади давлатӣ аз ҷониби ашҳоси категорияҳои муайян (экстрадитсияи шаҳсони ҷиноят содир намуда), пешбинӣ шудаасту соҳтакорӣ карда шудаанд (ба таври пурра ё қисман), ба номи дигар кас дода шудаанд, аз эътибор сокит шудаанд (муҳлаташон гузаштааст ва бо дигар роҳҳо нодуруст ба расмият дароварда шудаанд), фаҳмида мешавад<sup>6</sup>.

Тартиби аз сарҳади давлатии ҶТ гузаштан (баромадан аз худуди ҶТ, доҳил шудан ба он, гузашта рафтган тавассути парвоз ва ғ.) барои бандубости ҷиноят аҳаммият надорад.

Инҷунин дар Қарори Пленуми Суди Олий муқаррар карда шудааст, ки таҳти мағҳуми бе иҷозати зарурӣ гузаштани Сарҳади давлатӣ, ҳамагуна гузаштани Сарҳади давлатӣ бе иҷозати ҳатмии мақомоти ваколатдор, ки бо қонун ё дигар санадҳои меъёрий муқаррар гардидааст, ба давлати ҳориҷие, ки муносибатҳои раводидӣ муқаррар карда шудааст, фаҳмида мешавад.

Таркиби ҷиноят расмӣ буда, аз лаҳзаи ғайриқонунӣ гузаштан новобаста аз тарзи убур кардани ҳатти сарҳади давлатии ҶТ (пийёда, тариқи дарё, бо роҳҳои ҳавоӣ ё истифодаи воситаи нақлиёт) хотимаёфта эътироф мешавад. Дар ҳолатҳое, ки гузаштан аз сарҳад бо ҳолатҳои аз гунаҳгор вобаста набуда амалӣ намегардад (масалан, ҳангоми дастгир шудан дар ҳатти сарҳадӣ) кирдорҳои ӯ ҳамчун сӯиқаҳд барои ҷиноят бандубаст мегардад.

Тарафи субъективии ҷиноят гуноҳ дар шакли қасдана бо қасди бевосита содир мегардад.

Ба сифати субъекти ҷиноят шахси мукаллафи ба синни 16 расида баромад карда метавонад.

---

<sup>6</sup> Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 64.

Файриқонунӣ гузаштан аз Сарҳади давлатӣ бо қисми 2 моддаи 335, яъне бо аломатҳои - аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ё гурӯҳи муташаккил дар сурате бандубаст карда мешавад, ки ҳангоми содир намудани ҷиноят асосҳои дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 39 КҶ ҶТ пешбини гардида, чой дошта бошанд.

Ҳангоми аз ҷониби гунахгор бо мақсади файриқонунӣ гузаштан аз Сарҳади давлатӣ содир намудани зӯроварии барои ҳаёт ва саломатӣ хавфнокнабуда ё зӯроварии барои ҳаёт ва саломатӣ хавфнок, кирдори ўalomati бандубасткунандаи истифодаи зӯровариро дар бар мегирад.

Аз мазмуни меъёри қисми 2 моддаи 335 КҶ маълум мегардад, ки зери мағҳуми «истифодаи зӯроварӣ», зӯроварии барои ҳаёт ва саломатӣ хавфнок набуда ва ҳам зӯроварии барои ҳаёт ва саломатӣ хавфнок, ба истиснои зарари вазнин ба саломатӣ фаҳмида мешавад. Ҳангоми гайриқонуни гузаштан аз сарҳади давлатӣ, ки бо қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ алоқаманд аст, аз рӯйи маҷмӯи ҷиноятҳо (бо моддаи 110 ва қисми 2 моддаи 335 КҶ) бандубаст мегардад.

Аз Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ, ки дар боло зикр намудем, чунин бар меояд, ки «Истифодаи зӯроварӣ ҳангоми гайриқонунӣ гузаштан аз Сарҳади давлатӣ, ки дар натиҷаи он ба саломатии ҷабрдида қасдан зарари сабук ё миёна расонида шудааст, таркиби ҷинояти сарҳадшиканиро дар бар гирифта, бо моддаҳои 112 ё 111 КҶ ҶТ бандубости иловагиро талаб намекунад. Дар мавриди қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ҳангоми гайриқонунӣ гузаштан аз Сарҳади давлатӣ, кирдори содиргардида аз рӯйи маҷмӯи ҷиноятҳо (моддаи 110 қисми 2 ё 3 ва қисми 2 моддаи 335 КҶ) бандубаст карда мешавад»<sup>7</sup>.

«Таҳти мағҳуми таҳди迪 зӯроварӣ ҳангоми гайриқонунӣ гузаштан аз Сарҳади давлатӣ таҳдиди маҳдуд кардани озодии шахс, расонидани зарари ҷисмонӣ, расонидани зарар ба саломатӣ, ҳаёт ва ғайра фаҳмида мешавад».

Инчунин, агар ҳодисаи гайриқонунӣ гузаштан аз Сарҳади давлатӣ ва вайрон кардани низоми Сарҳади давлатӣ бо кирдорҳои дар қисми якум ва дуюми ҳамин модда пешбинигардида, агар дар алоқамандӣ бо савдои одамон содир шуда бошад, қисми 3 моддаи 335 КҶ) бандубаст карда мешавад. Бо содир гардидани маҷмӯи дигар ҷиноятҳо аз қабили одамқушӣ, муомилоти гайриқонунии во-ситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ, муносибати гай-

<sup>7</sup> Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 64-65.

риқонунй бо воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ, сохибкории гайриқонунй, қочоқ, хиёнат ба давлат, даъвати оммавӣ барои бо роҳи зӯроварӣ тағиیر додани соҳти Конститутсионии ҶТ ва дигар ҷиноятҳо содир шуда бошад, ҳаракатҳои гунахгор бо маҷмӯи моддаҳои 335 ва 104, 200, 201, 259, 289, 305, 307, ва дигар моддаҳои даҳлдори КҔ ҶТ, бандубаст карда мешавад.

Аз ҷониби шаҳрвандони хориҷӣ ё ашҳоси бешаҳрванд, барои вайрон кардани низоми сарҳади давлатӣ, гайриқонунй гузаштан аз сарҳади давлатӣ ки барои муҳофизат аз ҳуқуқҳои худ оид ба гирифтани паноҳгоҳи сиёсиро дорад, кирдорҳои мазкур гайриқонуни гузаштан аз Сарҳади давлатиро ташкил намедиҳад.

Мувоғики эзоҳи моддаи 335 КҔ ҶТ, муқаррароти пешбининамудаи ҳамин модда ба ҳолатҳои аз ҷониби шаҳрвандони хориҷӣ ва ашҳоси бешаҳрвандӣ бидуни ҳуҷҷат ё иҷозатномаи муқарраршуда, бо мақсади паноҳгоҳи сиёсӣ, истифодаи ҳуқуқи гуреза мутобики Конститутсиияи ҶТ, инчунин ҚонуниҔТ «Дар бораи гуреза» аз 10-уми майи соли 2002 бо гирифтани мақоми гуреза ба ҶТ ворид гардидаанд, даҳл надорад.

Ҳамчунин аз муқаррароти моддаи 9 Қонуни ҶТ «Дар бораи Сарҳади давлатии ҶТ» маълум мегардад, ки ноилоҷ аз сарҳади давлатӣ гузаштани ашҳос, ки дар натиҷаи ҳолатҳои фавқуллода, фалокат, садама, офати табиӣ, бурда расонидани одамони начотдодашуда, расонидани ёрии таъчилии тиббӣ ба аъзои экипаж ва мусоғирон, ҳамчунин бо дигар сабабҳои ноилоҷ рӯй додаанд, вайрон кардани қоидаҳои убури Сарҳади давлатиро ташкил намедиҳанд.

Категорияи ҷинояте, ки дар моддаи 335 КҔ ҶТ муқаррар гардидааст: қисми 1 миёна; қисми 2 вазнин; қисми 3 маҳсусан вазнин.

### **Ташкили воридшавии гайриқонуни шаҳрвандони хориҷӣ ё шахсони бешаҳрванд ба ҶТ ё ташкили гузариши транзитии гайриқонунй ба воситаи ҳудуди ҶТ**

Ташкили воридшавии гайриқонуни шаҳрвандони хориҷӣ ё шахсони бешаҳрванд ба ҶТ ё ташкили гузариши транзитии гайриқонунй ба воситаи ҳудуди ҶТ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 335<sup>1</sup> КҔ ҶТ пешбинӣ шуда, аз се қисм иборат мебошад.

Объекти хелии ин ҷиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошад, ки тартиби идоракуниро таъмин менамоянд.

Объекти бевоситаи ҷинояти мазкурро амнияти Сарҳади давлатӣ ташкил медиҳад.

Ба объекти иловагии моддаи мазкур бошад, амнияти шаҳрвандони давлат, дигар муносибатҳои муҳими доҳили давлатӣ,

дар қисми 2 моддаи мазкур расонидани заари чиддӣ ба шаҳрвандон баромад меқунад.

Ба ҷамъият ҳавғонкӣ ҷинояти мазкур дар вайрон намудани тартиби низоми гузаштан аз сарҳади давлатӣ, ворид гардишани шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ ба ҳудуди давлат, бидуни иҷозати даҳлдор ва берасмиятдарории даҳлдор, ба вучӯд овардани таҳдиди амнияти ҷамъиятӣ, муносибатҳои иқтисодӣ ва дигар муносибатҳои муҳими дохили давлатӣ, ифода мейбад.

Сарҳади давлатӣ бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, муайян карда мешавад

Аз муқаррароти моддаи 1 Қонуни ҶТ “Дар бораи Сарҳади давлатии ҶТ” аз 1 августи соли 1997 № 482, маълум мегардад, ки ҳудуди ҶТ қаламрави давлат (хушкӣ, обҳо, қаъри замин ва фазой ҳавоии) ҶТ, яъне ҳадди фазоии амали соҳибихтиёри давлатии ҶТ-ро муайян менамояд.

Мутобики ҷиноят аз 1 Қонуни ҶТ “Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд дар ҶТ” мағҳуми шаҳрванди хориҷӣ, шахси бешаҳрванд ва гузаштани транзитӣ чунин омадааст:

Шаҳрванди хориҷӣ – шаҳсе, ки шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро надошта, шаҳрванди давлати хориҷӣ мебошад.

Шаҳси бешаҳрванд – шаҳсе, ки тибқи қонунгузории ягон давлат шаҳрванди он ҳисобида намешавад.

Гузаштани транзити – тавассути ҳудуди ҶТ ба давлати дигар гузаштани шаҳрванди хориҷӣ ва шаҳси бешаҳрванд.

Тарафи объективии ҷиноят аз ҳаракатҳои зерин иборат аст:

1. Ташкили воридшавии ғайриқонуни шаҳрвандони хориҷӣ ё шахсони бешаҳрванд ба ҶТ, бидуни ҳуҷҷати муайяншуда ва иҷозати зарурӣ гузаштан аз Сарҳади давлатии ҶТ.

2. Ташкили гузариши транзитии ғайриқонунӣ ба воситаи ҳудуди ҶТ, бе тартиби муқарраргардида.

Таркиби ҷиноят расмӣ мебошад, ҷинояти мазкур аз лаҳзаи содир намудани яке аз ҳаракатҳои дар боло номбурда, новобаста аз сар задании оқибатҳои ба ҷамъият ҳавғонки моддӣ, байтмомрасидана ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии ҷиноят гуноҳ бо қасди бевосита тавсиф мегардад. Ангезаи ҷиноят гуногун шуда метавонад ба монанди ба даст овардани фоида, ё ин ки дигар мақсадҳои ғараз, ки дар қисми 2 моддаи мазкур ҳамчун ҳолатҳои вазнинкунанда оварда шудааст, ифода мейбад.

Ташкили ғайриқонунӣ воридгардии шаҳрвандони хориҷӣ ва ё шахсони бешаҳрванд ба ҳудуди давлат ва ё гузаштан аз сарҳадоти давлат ё ташкили гузариши транзитии ғайриқонунӣ ин дидою доноста, рафтори фаъоли башууронаи шахси гунахгор, ки дар интиҳоби шахсон барои амалӣ намудани ин мақсад, тақсим намудани нақшу роли онҳо байни ҳамдигар, дарёфти воситаю тарзи содир намудани чинояти мазкур мебошад.

Субъекти чинояти мазкур умумӣ аст, яъне шахси воқеи муқаллафе, ки дар лаҳзаи содир намудани чиноят ба синни 16 расидааст.

Инчунин, агар ҳодисаи ташкили воридшавии ғайриқонуни шаҳрвандони хориҷӣ ё шахсони бешаҳрванд ба ҶТ ё ташкили гузариши транзитии ғайриқонунӣ ба воситаи ҳудуди ҶТ бо кирдорҳои дар қисми якум ва дуюми ҳамин модда пешбини гардида, агар дар алоқаманди бо савдои одамон содир шуда бошад, қисми 3 моддаи 335<sup>1</sup> КҔ ҶТ бандубаст карда мешавад.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 335<sup>1</sup> КҔ ҶТ муқаррар гардидааст: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна; қисми 3 вазнин.

### **Ташкили муҳочирагати ғайриқонунӣ**

Ташкили муҳочирагати ғайриқонунӣ, ҳамчун чиноят дар моддаи 335<sup>2</sup> КҔ ҶТ пешбинӣ шуда, аз ду қисм иборат мебошад.

Объекти хелии ин чиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошад, ки тартиби идоракуниро таъмин менамоянд.

Объекти бевоситаи чинояти мазкурро тартиби идоракуни давлатии дар ташкили ғайриқонунӣ фиристоданидан ва ба кор таъмин намудани шаҳрвандони ҶТ дар хориҷа мебошад.

Объекти иловагии дар ин модда бошад, амнияти шаҳрвандони ҶТ дар хориҷа, муносибатҳои иқтисодӣ ва дигар муносибатҳои муҳимми доҳилидавлатӣ ба ҳисоб меравад.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муҳочирагат» аз 11 декабри соли 1999 қабул карда шуда, тартиби қонунӣ ба муҳочирагати меҳнатӣ рафтан ё ин ки фиристонидани шаҳрвандони ҶТ ва ё барьакс шаҳрвандони хориҷии дар ҶТ-ро муқаррар намудааст. Тибқи талаботи моддаи 1 қонуни мазкур, мағҳумҳои асосии зерин пешбинӣ шудаанд:

Муҳочирагат – ин ҷойивазкунии бебозгашт, муваққатӣ, инчунин мавсими шахси воқеӣ аз ҶТ, инчунин вобаста ба тағирии маҳалли истиқомат, кор кӯчидани шахси воқеӣ дар доҳили ҶТ фахмида мешавад.

Мухочирати хоричӣ-ҳичрати шаҳрвандони хориҷӣ ё шаҳси бешаҳрвандӣ ба ҶТ барои истиқомати муваққатӣ ё доимӣ.

Мухочирати гайриқонунӣ-чинояти дорои ҳислати байнамилалӣ мебошад, ки ба инкишофи иқтисодиёт, иҷтимиоӣ ва истиқолияти қишвар хатар дорад. Мазмуни мухочирати гайриқонунӣ дар гайриқонунӣ ба қишвари бегона бо мақсадҳои иқтисодӣ омадан ифода мегардад.

Ҳавғи ҷамъияти доштани ҷинояти мазкур дар вайрон намудани тартиби ташкили гайриқонунӣ фиристонидан ва бо кор таъмин кардани шаҳрвандони ҶТ дар хориҷа ифода мейбад.

Хусусияти бланкетӣ-ҳаволавӣ доштани диспозитсияи моддаи мазкур дар он ифода мейбад, ки барои дуруст бандубаст кардани ҷинояти мазкур ба қонун ва дигар санаду меъёроҳои ҳуқуқие, ки ин самтро ба танзим медарорад, махсусан Консепсияи мухочирати шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа аз 9 июни соли 2001 №242 ҳавола медиҳад.

Тарафи объективии ҷинояти мазкур дар намуди ҳаракатҳои алтернативӣ, яъне дар шакли ташкили гайриқонунӣ фиристонидан ва бо кор ҳамчунин таъмин кардани шаҳрвандони ҶТ дар хориҷа, бидуни тартиби муқарраргардидаи қонунгузорӣ, ки иҷозати махсуси давлатӣ ва ё бе иҷозати даҳлдор, ки тартиби онро қонунгузори муқаррар намудааст, ифода мейбад.

Таркиби ҷиноят расмӣ буда, аз лаҳзаи содир кардани яке аз ҳаракатҳои дар боло номбаршуда, новобаста аз фарорасии оқибат ҷиноят хотимаёфта ҳисобида мешавад, яъне ташкили гайриқонунӣ фиристонидан ва бо кор таъмин кардани шаҳрвандони ҶТ дар хориҷа, новобаста аз фарорасии оқибат.

Диспозитсияи моддаи мазкур ҳусусияти бланкетӣ - ҳаволавӣ дорад, яъне барои дуруст тасниф ва ё бандубаст намудани ҷинояти мазкур ба Конвенсияи мухочирати меҳнатии шаҳрвандони ҶТ дар хориҷа аз 9 июни соли 2001 № 242 ва дигар санадҳои ҳуқуқӣ, ҳавола менамояд.

Тарафи субъективии ҷинояти мазкур гуноҳ дар намуди қасди бевосита ифода мейбад. Барои ин муқаррар намудани чунин ҳолат, ки шаҳси гунаҳгор ҳавғи ҷамъиятии ташкили мухочирати гайриқонуриро дарк мекард ва ҳамзамон ташкили чунин мухочиратро меҳост, кофӣ аст. Яъне дидою дониста рафтори фаъоли бошуурони шаҳси гунаҳгор, ки дар интиҳоби шаҳсон барои амалий намудани ин мақсад, тақсим намудани нақшу роли онҳо байни ҳамдигар дарёфти воситаю тарзи содир намудани ҷинояти мазкур мебошад.

Ангезаи ҷиноят гараз ва манфиати шаҳсӣ яъне ба даст овардани фоида аз ташкили чунин фаъолияти гайриқонунӣ шуда мешавонад.

Субъекти чинояти мазкур умумӣ аст, яъне шахси воқеи мукаллафе, ки дар лаҳзаи содир намудани чиноят ба синни 16 расидааст.

Ташкили ғайриқонунӣ фиристонидан ва бо кор таъмин кардани шаҳрвандони ҶТ дар хориҷа, бо қисми 1 моддаи 335<sup>2</sup> КҔ ҶТ бандубаст карда мешавад, ҳолатҳои вазнинкунандай ин кирдор, агар бо кор таъмин намудани муҳочирон аз ҷониби шахсе, ки барои амалӣ намудани чунин намуди фаъолият иҷозатнома надорад, содир гардад, бо қисми 2 моддаи 3352 КҔ ҶТ бандубаст карда мешавад.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 335<sup>2</sup> КҔ ҶТ мукаррар гардидааст: қисмҳои 1 ва 2 начандон вазнин.

### **Вайрон кардани низоми сарҳади давлатӣ**

Вайрон кардани низоми Сарҳади давлатӣ, ҳамчун чиноят дар моддаи 336 КҔ ҶТ мускаррар гардида, аз як қисм иборат мебошад.

Объекти хелии ин чиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошад, ки тартиби идорақуниро таъмин менамоянд.

Объекти бевоситаи чинояти мазкурро амнияти Сарҳади давлатӣ бидуни тартиби мускарраргардида гузаштан аз он ташкил медиҳад, яъне чинояти мазкур ба даҳлнозазии низоми сарҳади давлатӣ ва низоми сарҳадии ҶТ равона мегардад.

Мутобики моддаи 1 Қонуни ҶТ “Дар бораи Сарҳади давлатии ҶТ” аз 1 августи соли 1997 № 482 сарҳади давлатии ҶТ (минбаъд – Сарҳади давлатӣ) – ҳат ва сатҳи амудии аз ин ҳат гузарандааст, ки ҳудуди қаламрави давлатии (хушкӣ, обҳо, қаъри замин ва фазой ҳавоии) ҶТ, яъне ҳадди фазоии амали соҳибҳтиёрии давлатии ҶТро муайян менамояд.

Сарҳади давлатӣ бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, муайян карда мешавад

Сарҳади давлатӣ қаламрави давлатро муайян мекунад. Сарҳади давлатӣ ҳатте мебошад, ки аз рӯйи он сатҳи ҳудудӣ мегузарад.

Низоми Сарҳади давлатиро мутобики моддаи 7 Қонуни ҶТ “Дар бораи Сарҳади давлатии ҶТ” бо қоидаҳои маҳсуси назоратӣ дар гузаргоҳҳо мутобики ҳамин Қонун, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, мускаррар карда ва қоидаҳои зеринро дар бар мегирад:

-нигаҳдории Сарҳади давлатӣ;

- аз Сарҳади давлатӣ гузаштани шахс ва воситаҳои нақлиёт;
- ба воситаи Сарҳади давлатӣ интиқол додани борҳо, молҳо ва ҳайвонот;
- аз Сарҳади давлатӣ гузарондани шахс, воситаҳои нақлиёт, борҳо, молҳо ва ҳайвонот;
- пешбурди фаъолияти хоҷагидорӣ, шикор ва дигар фаъолият дар -Сарҳади давлатӣ ё дар наздикии он дар қаламрави ҶТ;
- якҷоя бо давлатҳои хориҷӣ ҳаллу фасл кардан ҳодисаҳое, ки бо вайрон намудани қоидаҳои мазкур вобастаанд.

Зери мағхуми низоми гузаргоҳҳои Сарҳади давлатӣ аз қоидаҳои доҳил шудан ба ин гузаргоҳҳо, будубош ва баромадан аз онҳо барои шахсон, воситаҳои нақлиёт, даровардан ба гузаргоҳҳо, қарор доштан ва баровардани борҳо, молҳо ва ҳайвонот аз онҳо иборат аст, ки танҳо ба манфиати фароҳамсозии шароити зарурӣ ҷиҳати пешбурди назорати сарҳадӣ, гумруқӣ ва дигар намудҳои назорат муқаррар карда мешавад.

Тарафи объективии ҷиноят аз ҳаракатҳои фаъоли шахси воқеӣ иборат мебошад, яъне:

- а) вайрон кардани низоми Сарҳади давлатӣ;
- б) вайрон кардани низоми гузаргоҳи Сарҳади давлатӣ

Ҳамчунин дар ҳолати аз ҷониби шахсе, ки тибқи Созишномаи дар боло номбаршуда ҳуқуқи бе раводид дар ноҳияи ҳамсарҳад буданро дорад, гузаштан ба ноҳияҳое, ки дар Созишнома нишон дода нашудаанд, чунин кирдор ҷинояти моддаи 336 КҔ ҔТ-ро ташкил медиҳад».

Таркиби вайрон кардани низоми Сарҳади давлатӣ ба таркиби преюдитсияи маъмуридошта тааллуқ дорад, яъне рафтгорҳои дар боло номбаргардида, танҳо он вақт ҷиноятро ташкил медиҳад, ки агар барои ҷунун кирдор шахси гунахгор қаблан дар давоми соли баъди татбиқи ҷазои маъмурӣ, содир карда бошад.

Ҕиноят аз лаҳзай вайрон кардани низоми Сарҳади давлатӣ, низоми сарҳадӣ ва низоми гузаргоҳи Сарҳади давлатӣ, ки аз тарафи шахс дар давоми сол пас аз додани ҷазои маъмурӣ барои ҳамин гуна вайронкуниҳо содир шуда бошад, хотимаёфта эътироф мешавад.

Таркиби ҷиноят расмӣ буда, аз лаҳзай содир кардани яке аз ҳаракатҳои дар боло номбаргардида, новобаста аз фаро расида ни оқибат ҷоноят хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии ҷиноят бо қасди бевосита тавсиф мегардад.

Субъекти ҷиноят танҳо шахси мукаллафи ба синни 16 расидва шуда метавонад, ки агар кирдорҳои номбаршударо дар да-

воми сол пас аз додани ҷазои маъмурӣ барои ҳамин гуна вайронкуниҳо содир карда бошад.

Категорияи ҷинояте, ки дар моддаи 336 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст, начандон вазнин эътироф мешавад.

### **Таҳқир кардани рамзҳои давлатӣ**

Таҳқир кардани рамзҳои давлатӣ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 342 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст.

Объекти ҷиноят обрӯ ва эътибори Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Мувофиқи муқаррароти моддаи 3 Конститутсияи ҶТ рамзҳои давлатии Тоҷикистонро Парчам, Нишон ва Суруди миллӣ ташкил медиҳад.

Нишон ва Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд.

Тибқи муқаррароти Низомнома «Дар бораи Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 11-уми декабри соли 1999, Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст аз тасвири тоҷи тансиқшуда ва нимдоира аз ҳафт ситорае, ки бо нурҳои офтобӣ аз паси кӯҳҳои барғпӯш тулӯъкунанда рӯйи онро гирифтааст ва бо ҷанбаре оро ёфтааст, ки атрофашро аз тарафи рост ҳӯشاҳои гандум ва аз тарафи чап шоҳаҳои пахтаи шукуфон ихота кардааст. Болои ҷанбаре бо тасмаи сераҳа печонда шуда, дар қисми поён рӯйи курсӣ китоби боз ҷой гирифтааст.

Нишони давлатии ҶТ ранга буда, тоҷ, офтоб, кӯҳҳо, ҳӯшаҳои гандум, китоб ва курсӣ бо зарҳал тасвир ёфта, появу баргҳои ниҳолҳои пахта сабз, раҳҳои тасмаҳо сурх, сафед ва сабз буда, муқоваи китоб сурх мебошад.

Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон матои росткунчаест, ки дар рӯйи он се раҳи рангагӣ ба таври уфуқӣ ҷойгирифта кашида шудааст: раҳи боло ранги сурх дошта, пахнои он ба раҳи сабзи поён баробар мебошад; раҳи сафеди мобайнӣ якуним баробари пахнои яке аз раҳҳои ранга аст. Дар рӯйи раҳи сафед, аз ҷойи ҷӯбдаста дар мобайнӣ парчам бо зарҳал рамзи тоҷи тансиқ шуда ва дар болои он ҳафт ситора дар шакли нимдоира тасвир шудааст. Таносуби бару дарозии умумии парчам 1:2 аст.

Тоҷ ва ситораҳои парчам дар шакли росткунчае ҷой дода шудааст, ки паҳлуи амудиаш 0,8 ва паҳлуи уфуқиаш 1,0-и паҳнои раҳи сафед аст. Ситораҳои панҷгӯша дар доираи кутраш 0,15 акс ёфта, дар нимдоираи радиусаш 0,5-и паҳнои раҳи сафед ҷой мегиранд.

Точи баландиаш 0,55-и пахнои рахи сафед, ба асос ба таври нимдоираи радиусаш 1,2-и бари рахи сафед моил мегардад. Чор унсури камоншакл, ки болои тоҷро ташкил медиҳанд, дар марказ бо қисмати доираи кӯтраш 0, 2-и рахи сафед васл мегарданд.

Суруди Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳукуқбунёд, дунявӣ ва ягона, ифодагари дӯстии пойдори ҳамаи ҳалқу миллатҳои кишвар мебошад.

Эҳтироми воло ва донистани Суруди Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаи муқаддаси ҳар шаҳрванди кишвар аст.

Тарафи объективии ҷиноят аз таҳқир кардани рамзҳои давлатии ҔТ иборат аст.

Таҳқир кардани рамзҳои давлатӣ аз ҳаракатҳои фаъолона иборат буда, дар намуди қасдан нобуд ё зарар расонидан бо онҳо бо усули дилҳоҳ зоҳир гардинанашон мумкин аст.

Тарафи субъективии ҷиноят бо қасди бевосита тавсиф мегардад.

Субъекти ҷиноят шаҳси воқеии муқаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Категорияи ҷинояти дар моддаи 342 КҔ ҔТ муқарраргардида, начандон вазнин эътироф мешавад.

#### **§ 4. Ҕиноятахое, ки ба тартиби бо қонун муқарраркардаи корбарию нигоҳдории хӯҷатҳои расмӣ ва мукофотҳои давлатӣ таҷовуз меоранд**

##### **Тасарруфи мукофоти давлатӣ**

Тасарруфи мукофоти давлатӣ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 337 КҔ ҔТ пешбинӣ шуда, аз як қисм иборат мебошад.

Объекти хелии ин ҷиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошад, ки тартиби идоракуниро таъмин менамоянд.

Объекти бевоситай ҷиноят тартиби идоракунирӣ дар соҳаи мукофотонидан бо ордену медалҳо ва бо унвонҳои фахрии давлатӣ мебошад.

Ба ҳайси предмети ҷиноят мукофотҳои давлатӣ баромад мекунанд. (орден, медал, нишонаҳои сарисинагӣ ва ф.), ки номгӯйӣ пурраш дар моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» номбар гардидаанд ва дигар мукофотҳои давлатӣ, ки аз тарафи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис гардидаанд, ташкил медиҳанд.

Дар асоси моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳти № 1732 аз 17.12.2020 сол, мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

тон – ин шакли олии хавасмандгардонии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони ҳориҷӣ, шахсони бешаҳрванд ва эътирофи хизматҳояшон дар назди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад

Тарафи объективии чиноят аз тасарруфи мукофоти давлатӣ иборат буда, дар ҳаракатҳои фаъол ифода мегардад. Таркиби чиноят расмӣ мебошад.

Зери мағхуми тасарруф ба таври ошкоро ё ниҳонӣ гирифтан ё ситонидани мукофоти давлатӣ фаҳмида мешавад, ки бо истифода ё беистифодай зӯроварӣ содир гардиданаш мумкин аст. Дар ҳолатҳое, ки тасарруфи мукофоти давлатӣ бо истифодай зӯроварӣ ба шахсият содир мешавад, кирдори гунахгор аз рӯйи маҷмӯи чинояташ (моддаи 337 ва моддаи 328 ё моддаи чинояташ ба муқобили шахсият) бандубаст мегардад.

Таркиби чиноят расмӣ мебошад, чиноят аз лаҳзаи гирифтан ё ситонидани мукофоти давлатӣ хотимаёftа ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии чинояти тафсиршаванда гуноҳ дар шакли қасди бевосита ифода мегардад. Шахси гунахгор дарк менамояд, ки мукофотҳои давлатӣ ба дигар шахс тааллук дорад, ўтартиботи муқаррарномудаи қонунро доир ба сарфароз намудан бо мукофотҳои давлатӣ вайрон карда истодааст, аммо инро меҳоҳад. Барои бандубаст намудани ин кирдор мақсад ва ангезаи чиноят аҳаммият надорад, фақат ҳангоми таъйин намудани ҷазо ин унсурҳои чиноят ба эътибор гирифта мешавад.

Мақсад ва ангеза барои бандубасти чиноят аҳаммият надошта, ҳангоми таъйин кардани ҷазо ба эътибор гирифта мешавад.

Агар муқаррар гардад, ки шахси гунахгор мукофоти давлатиро бо мақсади ғаразнок тасарруф намудааст, он гоҳ кирдори ўбояд аз рӯйи м.244 КҔ бандубаст карда шудад. Дар ҳолати тасарруф намудани мукофоти давлатӣ, ба ҷабрдида зарари моддии маънавӣ расонида мешавад.

Ҷавобгарии чинояти барои кирдори дар моддаи мазкур пешбинишуда аз синни 16-солагӣ муқаррар карда шудааст.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 337 КҔ ҶТ муқаррар гардидааст, начандон вазнин эътироф мешавад.

### **Ғайриқонунӣ додани қитъаи замин**

Ғайриқонунӣ додани қитъаи замин ҳамчун чиноят дар моддаи 338! КҔ ҶТ пешбинӣ шуда, аз ду қисм иборат мебошад.

Объекти хелии ин чиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошад, ки тартиби идоракуниро таъмин менамоянд.

Яке аз масъалаҳои мухиме, ки чомеаи Тоҷикистонро ба ташвиш андохтааст, ин содиршавии ҷиноятҳои марбут ба замин аз қабили ба қайд гирифтани аҳди гайриқонунӣ бо замин, худсарона ишғол намудани қитъаи замин ва гайриқонунӣ додани замин мебошад.

Чуноне, ки аз маълумоти оморӣ бар меояд, содиршавии ҷиноятҳое ки ба замин алоқаманданд тамоюли зиёдшавиро ба ҳуд касб намуда истодаанд, чунки руз то руз аҳолӣ дар мамлакат зиёд гардида, талабот ба истифодабарии замин ва соҳтани хонаи истикоматӣ дар он афзуда истодааст.

Дар таҷриба гарчанде ҳолатҳои қонунии истифодабарии самараноки замин камшумор нест, лекин ҳолатҳои аз тарафи шаҳрвандони оддӣ ва шахсони мансабдор вайрон кардани мукаррароти қонун вобаста ба замин низ ҷой доранд.

Ҳангоми содир намудани ҷиноятҳои марбут ба замин мағиатҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ зарар мебинанд, чунки тибқи моддаи 13 Конститусиияи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Замин, сарватҳои зеризаминӣ, об, фазои ҳавоӣ, олами набототу ҳайвонот ва дигар боигарии табиӣ моликияти истисноии давлат мебошанд ва давлат истифодаи самараноки онҳоро ба манфиати ҳалқ кафолат медиҳад». Аз муқаррароти моддаи мазкур бар меояд, ки ҳангоми содир намудани ин қабил ҷиноятҳо ба манфиатҳои ҳалқ низ, зарар мерасад.

Объекти бевоситаи ҷинояти мазкур муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки самти мӯътадилро дар соҳаи истифодабарии қонунии замин таъмин мекунанд.

Ба таври дигар, ҳангоми содир намудани ҷинояти номбурда муносибатҳои ҷамъиятӣ вобаста ба истифодабарӣ ва ҳифзи замин, инчунин муносибатҳои молу мулкӣ дар соҳаи заминистифодабарӣ, ки вобаста ба гирифтани (ба даст овардани) ҳуқуки бегона намудани ҳуқуки истифодабарии қитъаи замин ба миён меоянд, зарар мебинанд.

Дар ҷинояти номбурда қитъаи замин ҳамчун предмети ҷиноят маҳсуб меёбад, чунки он ба мағҳуми предмети ҷиноят, ки дар адабиёти ҳуқуки ҷиноятӣ оварда шудааст, мутобиқат мекунад. Чунончи, «предмети ҷиноят он ҷизи муайянни мавҷуда аст, ки бо бевосита таъсиррасонӣ ба он ҷинояти мушахҳас содир карда мешавад» ё «предмети ҷиноят – ин он ашёи олами моддие фаҳмида мешавад, ки доир ба онҳо ва вобаста ба онҳо ҷиноят содир карда мешавад ва ҷинояткор ба он таъсир расонида, муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшавандаро вайрон менамояд» .

Мутобики моддаи 12 Кодекси замини Чүмхүрии Тоҷикистон, таҳти мағҳуми қитъаи замин – қисми замин бо ҳуқуқҳои муайян нисбат ба он, ки гурӯҳи муайян ва намуди иҷозатдодашудаи истифодабарӣ, сарҳади муайяншуда, майдон ва ҷойиршавӣ дорад, фахмида мешавад.

Тарафи объективии ин ҷиноят аз ҳаракатҳои фаъол дар шакли гайриқонунӣ додани қитъаи замин иборат аст.

Таҳти мағҳуми гайриқонунӣ додани қитъаи замин, бархи-лофи тартиби муқаррарнамудаи қонун ё санади дигари меъёрии ҳуқуқӣ додани қитъаи замин, ки ба ҳуқуку манфиатҳои давлатӣ ё ҷамъияти зарари чиддӣ расонида шудааст, фахмида мешавад.

Тарафи субъективии ҷинояти номбурда аз гуноҳ дар шакли қасди бевосита иборат аст. Шахси гунаҳгор дарк менамояд, ки қитъаи заминро бар хилофи тартиби муқаррарнамудаи қонун ба шаҳрвандон дода истодааст ва ҳоҳони он аст, ки онро дихад.

Яке аз ангезаҳои асосии содир намудани ин ҷиноят гараз (ба даст овардани фоиди маддӣ) буда, барои бандубости ҷиноят таъсир расонида наметавонад, аммо суд онро ҳангоми таъйини ҷазо бояд ба назар гирад.

Субъекти ҷинояти номбурда маҳсус, яъне танҳо шахсоне шуда метавонад, ки ваколати додани заминро ба шаҳрвандон доранд.

Бо мақсади пешгирии ҷиноятҳои марбут ба замин ҳуб мешуд аз тарафи мутаҳассисон ва шахсони салоҳиятдор дар байни мардуми оддӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шавад. Аз нуқтаи назари мо сабаби асосии содиршавии чунин ҷиноятҳо дар сатҳи паст қарор доштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон мебошад, чунки дар бисёр ҳолатҳо онҳо, ба шахсоне, ки ба фурӯши замин машгуланд бовар намуда, фикр мекунанд, ки шахсе, ки заминро фурӯхта истодааст қонунӣ амал карда истодааст ва тамоми ҳуҷҷатҳои лозима ба таври қонунӣ ба расмият дароварда шудаанд. Мутаасифона аксарияти шаҳрвандоне, ки барои эҳтиёҷ ба гирифтани заминро доранд, раванди ба расмиятдарории ҳуҷҷатҳоро намедонанд.

Дар қисми 2 моддаи 338<sup>1</sup> КҶ ҶТ якчанд ҳолатҳои вазнинкунанда аз қабили тақроран, аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ва бо истифода аз ваколати мансабӣ содир намудани гайриқонунӣ додани қитъаи замин пешбинӣ шудааст.

Дар банди «а» қисми 2 моддаи 338<sup>1</sup> КҶ ҶТ содир намудани гайриқонунӣ додани қитъаи замин дар ҳолати тақрорӣ оварда шудааст.

Тибки муқаррароти эзоҳи моддаи 338 КҶ ҶТ (худсарона ишғол намудани қитъаи замин ва соҳтмони худсарона дар он) чиноятҳои дар моддаҳои 338 ва 338<sup>1</sup> Кодекси чиноятӣ пешбинигардида дар ҳамон вақт тақроран содиршуда эътироф карда мешаванд, ки агар шахс қаблан як ё якчанд чиноятҳои дар ҳамин моддаҳо пешбинигардида содир намуда бошад.

Банди «б» қисми 2 моддаи 338<sup>1</sup> КҶ ҶТ содир намудани ғайриқонунӣ додани қитъаи заминро аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ пешбинӣ намудааст.

Тибки талаботи моддаи 39 КҶ ҶТ чиноят бо маслиҳати пешакӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон содиршуда эътироф мешавад, агар дар он шахсоне иштирок карда бошанд, ки дар хусуси якҷоя содир намудани он пешакӣ маслиҳат кардаанд.

Аз муқаррароти моддаи дар боло зикршуда бар меояд, ки шахсоне, ки қитъаи заминро ба шахси дигар медиҳанд, дар хусуси якҷоя додани он пешакӣ маслиҳат намуда, аз қасди ҳамдигар боҳабар мебошанд. Одатан чинояти номбурда дар ҷунун намуди шарикӣ аз тарафи шахсони мансабдори зинаҳои гуногун содир мешавад. Мисол, дар хусуси ғайриқонунӣ додани қитъаи замин мувофиқа намудани раиси ҷамоат бо раиси ноҳия.

Дигар ҳолати вазнинкунанда, ки дар банди «в» қисми 2 моддаи 338<sup>1</sup> КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст, ин ғайриқонунӣ додани қитъаи замин бо истифода аз ваколати мансабӣ мебошад.

Бо сӯистифода аз ваколатҳои мансабӣ содир намудани чинояти мазкур маъни онро дорад, ки шахси мансабдор бар хилофи манфиатҳои хизматӣ аз ваколатҳои ҳуд истифода намуда, қитъаи заминро бо таври ғайриқонунӣ ба шахси дигар медиҳад. Маъмулан бо истифода аз ваколатҳои мансабӣ содир намудани чинояти мазкур дорои ангезаи гараз ва манфиатҳои шахсӣ мебошад.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 338<sup>1</sup> КҶ ҶТ муқаррар гардидааст: қисми 1 миёна; қисми 2 вазнин.

### **Тасарруф ё вайрон кардани ҳуччат, штамп, мӯҳр**

Тасарруф ё вайрон кардани ҳуччат, штамп, мӯҳр ҳамчун чиноят дар моддаи 339 КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 3 қисм иборат мебошад: тасарруфи шиноснома ё дигар ҳуччати муҳими шахсии шаҳрванд.

Дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 339 КҶ ҶТ ҳолати вазнинкунандаи ин чиноят муқаррар гардидаанд:

- қисми 2: бо мақсади ғаразнок ё манфиати дигари шахсӣ та-сарруф, нобуд, вайрон ё пинҳон кардани хуччатҳои расмӣ, штамп ё мӯҳр.

- қисми 3: кирдорҳои дар қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда пешбинигардида, ки бо мақсади савдои одамон содир шуда бошад.

Объекти чиноят тартиби гузориши расмии хуччатҳои давлатӣ ва манфиатҳои шаҳрвандон мебошад.

Предмети чинояти мазкурро шиноснома, дигар хуччати муҳимми шахсии шаҳрванд (қисми 1 моддаи 339), хуччатҳои расмӣ, штамп ё мӯҳр (қисми 2 моддаи 339 КҶ ҔТ) ташкил медиҳанд.

Шиноснома ба шаҳрванд баъди расидан ба синни 16 аз ҷониби мақомоти корҳои дохилии ҷойи истиқомати шахс дода шуда, дар он маълумоти асосӣ оид ба шахсияти шаҳрванд дарҷ гардидаанд.

Ба дигар хуччатҳои муҳими шахсии шаҳрванд, масалан, диплом оид ба маълумот, шаҳодатномаи ронандагӣ, билети ҳарбӣ, дафтарчай меҳнатӣ, шаҳодатномаи нафақағирий ва гайра дохил мешаванд.

Тарафи объективии чинояти дар қисми 1 моддаи 339 КҶ ҔТ пешбинигардида аз тасарруфи шиноснома ё дигар хуччати муҳимми шахсии шаҳрванд иборат мебошад.

Дар қисми 2 моддаи 339 КҶ ҔТ ҷавобгарии чинояти барои бо мақсади ғаразнок ё манфиати дигари шахси тасарруф, нобуд, вайрон ё пинҳон кардани хуччатҳои расмӣ, штамп ё мӯҳр муқаррар гардидааст.

Штамп одатан дар кунчи чапи болоии хуччат гузошта шуда, дар он маълумот оид ба номи корхона, муассиса, маҳалли ҷойгиршавии он, санаи равонакардани хуччат ва гайра нишон дода мешавад.

Мӯҳр дар назди имзои шахси мансабдор гузошта шуда, дар он низ номи корхонаву муассиса дарҷ мегардад. Акси мӯҳр дар хуччат кафолати он мебошад.

Хуччат ин санади ҳатмие эътироф мешавад, ки далелҳои аҳаммияти ҳуқуқӣ доштаро тасдиқ менамоянд.

Дар қисми 2 моддаи 339 КҶ ҔТ сухан оид ба хуччатҳои расмӣ меравад. Хуччатҳои расмӣ хуччатҳое эътироф мешаванд, ки мақомоти идоракунии давлатӣ ё ташкилотҳои ғайридавлатӣ дар доираи ваколаташон тааллуқ дорад ё барои онҳо равона гардидааст.

Нобуд соҳтани хуччатҳо (мӯҳр, штамп) ин ба таври барқарорнашаванда вайрон соҳтани ин предметҳо мебошад, ки

дар натица шинохтан ё мувофиқи таъйинот истифодаи онҳо имконнозазир мегардад.

Вайрон кардани хуччат (мӯҳр, штамп) – расонидани зарар ба предметҳои мазкур, ки дар натица шинохтани онҳо мумкин бошад ҳам истифодаашон бе барқарорнамоӣ мушкил ё имконнозазир аст.

Пинҳон кардани хуччат (мӯҳр, штамп) аз ҷойи нигоҳдорӣ ба ҷойи дигар ниҳон кардани предметҳои мазкур мебошад, ки дар натица шахсони ваколатдор онро мувофиқи таъйиноташон истифода бурда наметавонанд.

Тарафи субъективии ҷиноят бо қасди бевосита тавсиф мебад.

Мақсади ғаразнок ё манфиати дигари шахсӣ (қисми 2 моддаи 339 КҶ ҶТ) ва бо мақсади савдои одамон қисми 3 моддаи 339 КҶ ҶТ ҳамчун аломати ҳатмии тарафи субъективии он баромад мекунанд.

Субъектони ҷиноят - шахси мукаллафи ба синни 16 расида шуда метавонад.

Категорияи ҷинояте, ки дар моддаи 339 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст: қисмҳои 1 ва 2 начандон вазнин; қисми 3 миёна.

### **Соҳтакорӣ, тайёр кардан ё ба соҳибияти каси дигар додани хуччат, мукофоти давлатӣ, штамп, мӯҳр ва бланкаҳои қалбакӣ**

Соҳтакорӣ, тайёр кардан ё ба соҳибияти каси дигар додани хуччат, мукофоти давлатӣ, штамп, мӯҳр ва бланкаҳои қалбакӣ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 340 КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 3 қисм иборат мебошад: соҳтакории шиноснома, шаҳодатнома ё дигар хуччатҳои расмии ҳуқуқдиҳонда ё аз уҳдадорӣ озодкунанда бо мақсади истифода аз ҷониби худи соҳтакор ё шахси дигар ё ба соҳибияти каси дигар додани чунин хуччат, ба ҳамин мақсад тайёр кардан ё ба соҳибияти каси дигар додани мукофоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҶШС Тоҷикистон, ИҶШС, штампу мӯҳр ё бланкаҳои қалбакӣ, инчунин истифодаи хуччатҳои баръало қалбакӣ.

Дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 340 КҶ ҶТ чунин ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷинояти мазкур муқаррар гардидаанд:

- қисми 2: ҳамин кирдор, агар:
- а) тақроран;
- б) бо маслиҳати пешакӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон;
- в) бо истифодаи техникаи компьютерӣ содир шуда бошад.

- қисми 3: кирдорҳои дар қисмҳои якум ва дуюми ҳамин модда пешбинигардида, ки бо мақсади савдои одамон содир шуда бошанд.

Объекти чиноятро тартиби мубодила бо ҳуҷҷатҳо ва ман-фиати шаҳрвандон ҳамчун муносабати ҷамъиятии бо қонунгу-зории чиноятӣ ҳифзшаванда ташкил медиҳанд.

Предмети чиноятро шаҳодатнома, дигар ҳуҷҷатҳои расмии ҳуқуқдиҳанда ё аз уҳдадорӣ озодкунанда, мукофотҳои давлатии ҶТ, ҶШС Тоҷикистон, ИҶШС, штамп, мӯҳр ва бланкаҳо таш-кил медиҳанд.

Шаҳодатнома - яке аз намудҳои ҳуҷҷати расмӣ буда аз та-рафи мақомоти давлатӣ ё гайридавлатӣ дода шуда, оид ба соҳиби он дорои маълумот аст ва шаҳсияти ӯро тасдиқ менамо-яд: шиносномаи шахсӣ, билети ҳарбӣ, шаҳодатномаи хизматӣ ва ғ.

Мукофотҳои давлатӣ - ин шакли олии ҳавасмандинамоии шаҳрвандон барои хизматҳои шоёнашон дар соҳаҳои гуногуни ҳочагии ҳалқ буда, аз орден, медал ва гайра иборат мебошад.

Бланка ин варақаи дорои мӯҳр, штамп ва дигар нишонаҳои муассиса, корхона мебошад, ки барои тартиб додани ҳуҷҷат ис-тифода мешавад ё варақе, ки дорои навиштаоти нопурраи му-йян буда, ҳангоми тартиб додани ҳуҷҷат пурра карда мешавад (бланкаҳои шиноснома, диплом, шаҳодатнома, варақаи дорои штамп ва ғ.).

Тарафи объективии чиноят аз якчанд ҳаракатҳои иборат мебошад:

- соҳтакории шаҳодатнома ё дигар ҳуҷҷатҳои расмии ҳуқуқдиҳанда ё аз уҳдадорӣ озодкунанда;

- ба соҳибияти каси дигар додани чунин ҳуҷҷат;

- тайёр кардан ё ба соҳибияти каси дигар додани мукофоти давлатии ҶТ, ҶШС Тоҷикистон, ИҶШС, штампу мӯҳр ё блан-каҳои қалбакӣ;

- истифодай ҳуҷҷатҳои баръало қалбакӣ.

Соҳтакорӣ ин дар пурра тайёр кардани ҳуҷҷати қалбакӣ, дохил намудани тағйироту иловажо ба ҳуҷҷати ҳақиқӣ ва ғ. ифо-да ёфта метавонад. Соҳтакорӣ мумкин аст бо роҳи ба ҳуҷҷатҳои расмӣ дохил намудани маълумоти бардурӯғ низ содир шавад.

Тайёр кардани мукофоти давлатӣ, штамп, мӯҳр ё бланка ин яне гайриқонунӣ пурра тайёр намудани предметҳои мазкур ё бо роҳи тағйири илова дохил намудан ба онҳо ва ғ. иборат буда ме-тавонад.

Ба соҳибияти каси дигар додан мумкин аст бо подош ё ройгон бошад: фурӯхтан, ивазкардан, тухфа кардан, барои истифодаи муваққатӣ додан ва ғ.

Таркиби чиноят расмӣ буда, аз лаҳзаи содир намудани ҳаракатҳои дар боло номбаршуда хотимаёфта эътироф мешавад.

Тарафи субъективии чиноят бо қасди бевосита тавсиф меёбад. Соҳтакории ҳуҷҷатҳои расмӣ, тайёр кардани мукофотҳои давлатӣ, мӯҳр, штамп, бланка бо мақсади истифода аз ҷониби худи соҳтакор ё шахси дигар ё бо мақсади минбаъда ба соҳибияти каси дигар додани онҳо ё савдои одамон содир мешаванд.

Субъекти чиноят умумӣ – шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида эътироф мешавад.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 340 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна; қисми 3 вазнин.

### **Соҳтакорона тайёр кардан, ба муомилот баровардани маркаҳои бочи аксизӣ, маркаҳои маҳсус ё аломатҳои мутобиқат ва ё истифодаи онҳо**

Соҳтакорона тайёр кардан, ба муомилот баровардани маркаҳои бочи аксизӣ, маркаҳои маҳсус ё аломатҳои мутобиқат ва ё истифодаи онҳо ҳамчун чиноят дар моддаи 340<sup>1</sup> КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм иборат мебошад: соҳтакорона тайёр кардан бо мақсади муомилот ё ба муомилот баровардани маркаҳои аксизӣ, маркаҳои маҳсус ё аломатҳои мутобиқати муҳофизатшаванда ва ё истифодаи онҳо.

Дар қисми 2 ҳолати вазнинкунандай ин чиноят муқаррар гардидааст: ҳамин кирдор, агар бо маслиҳати пешакӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон ва ё гурӯҳи муташаккил содир шуда бошад.

Объекти чиноятро тартиби бо қонун муқарраркардаи корбарӣ бо ҳуҷҷатҳои расмӣ ҳамчун муносабати бо қонунгузории чинояти ҳифзшаванда, ташкил медиҳад.

Тарафи объективии чиноятро кирдор дар шакли ҳаракат ташкил медиҳад: соҳтакорона тайёр кардани маркаҳои аксизӣ, маркаҳои маҳсус ё аломатҳои мутобиқати муҳофizatshavanda.

Аксиз ин андози изофа, навъи андози гайримустақим, ки аз молҳои сермасраф ва маводи истеъмоли умум (масалан, намак, қанд, чой, маҳсулоти тамоку) ва ё намуди хизматрасонӣ ситонда мешавад.

Тарафи субъективии ин чиноятро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Мақсади чиноят аломати ҳатмии та-

рафи субъективии ин чиноят баромад мекунад: бо мақсади муомилот, ба муомилот баровардан ё истифодаи маркаҳои аксизӣ, маркаҳои маҳсус ё аломатҳои мутобиқати муҳофизатшаванда.

Субъекти чиноят – шахси воқеии мукаллафе, ки ба синни 16 расидааст.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 340<sup>1</sup> КҶ ҶТ мүқаррар гардидааст, начандон вазнин эътироф мешавад.

### **Соҳиб шудан ё ба соҳибияти каси дигар додани ҳуҷҷатҳои расмӣ ва мукофоти давлатӣ**

Соҳиб шудан ё ба соҳибияти каси дигар додани ҳуҷҷатҳои расмӣ ва мукофоти давлатӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 341 КҶ ҶТ мүқаррар гардидааст: ғайриқонунӣ соҳиб шудан ё ба соҳибияти каси дигар додани ҳуҷҷатҳои расмии ҳуқуқдиҳанда ё аз уҳдадорӣ озодкунанда, инчунин мукофоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҶШС Тоҷикистон, ИҶШС.

Объекти ин чиноятро тартиби мүқаррарии мубодила бо ҳуҷҷатҳо ва сарфароз намудан бо ордену медалҳои давлатӣ ва инчунин манфиати шаҳрвандон ташкил медиҳад.

Предмети чиноятро ҳуҷҷатҳои расмӣ, мукофотҳои давлатӣ ва бланкаҳо ташкил медиҳанд.

Тарафи объективии чиноят аз ғайриқонунӣ соҳиб шудан ё ба соҳибияти каси дигар додани ҳуҷҷатҳои расмии ҳуқуқдиҳанда ё аз уҳдадорӣ озодкунанда, инчунин мукофотҳои давлатии ҶТ, ҶШС Тоҷикистон, ИҶШС, инчунин бланкаҳои ин ҳуҷҷатҳои иборат мебошад.

Ғайриқонунӣ соҳиб шудан ё ба соҳибияти каси дигар додани ҳуҷҷатҳои ғайрирасмӣ (ҳуҷҷатҳои шахсӣ, ҳуҷҷатҳои ташкилотҳои тиҷоратӣ, ки дар муомилоти расмӣ нестанд) ҷавобгарии чиноятиро дар ҳолатҳои дар қонуни чиноятӣ пешбинишуда ба вучуд меоранд.

Тарафи субъективии чиноят бо қасди бевосита тавсиф мебад.

Субъекти чиноят шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида шуда метавонад.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 341 КҶ ҶТ мүқаррар гардидааст, начандон вазнин эътироф мешавад.

## **Вайрон кардани талаботи санадҳои меъёрии хуқуқии ҶТ доир ба пайвасткунии симкорт ба шабакаи алоқаи барқӣ ва ба соҳибияти каси дигар додани он**

Вайрон кардани талаботи санадҳои меъёрии хуқуқии Чумхурии Тоҷикистон доир ба пайвасткунии симкорт ба шабакаи алоқаи барқӣ ва ба соҳибияти каси дигар додани он ҳамчун чиноят дар моддаи 341<sup>1</sup> КҔ ҟТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм иборат мебошад: вайрон кардани талаботи санадҳои меъёрии хуқуқии Чумхурии Тоҷикистон доир ба пайвасткунии симкорт ба шабакаи алоқаи барқӣ, агар дар давоми як соли пас аз татбики ҷазои маъмурӣ чунин кирдор содир шуда бошад.

Дар қисми 2 моддаи 341<sup>1</sup> КҔ ҟТ ҳолати вазнинкунандай ин чиноят муқаррар гардидааст: гайриқонунӣ пайваст кардани симкорт ба шабакаи алоқаи барқӣ ё аз ҷониби истифодабаранд ба соҳибияти каси дигар додани симкорт, агар симкорт дар содиркунии ҷинояти ҳусусияти терористӣ ё экстремистидошта истифода гардида бошад.

Бо мақсади назорати мӯътадили истифодабарии симкортҳо, бо қабули Қонуни ҟТ “Дар бораи тағйири иловаҳо ба КҔ ҟТ” аз 20.06.2019 ҷинояти мазкур ба КҔ ҟТ илова гардид.

Тарафи объективии ин ҷиноят аз ҳаракатҳои зерин иборат мебошад:

- вайрон кардани талаботи санадҳои меъёрии хуқуқӣ доир ба пайвасткунии симкорт ба шабакаи алоқаи барқӣ, агар чунин кирдор баъди як соли татбики ҷазои маъмурӣ содир шуда бошад;

- гайриқонунӣ пайваст кардани симкорт ба шабакаи алоқаи барқӣ;

- аз ҷониби истифодабарандай симкорт ба соҳибияти каси дигар додани он, агар симкорт дар содиркунии ҷинояти ҳусусияти терористӣ ё экстремистидошта истифода гардида бошад;

- ҳар навъи интиқол ё қабули нишонҳо, ишоратҳо, матни ҳаттӣ, тасвирҳо, садоҳо ё ҳар намуди иттилоот тавассути воситаҳои радиоэлектронӣ, низомҳои ноқилий, оптикаӣ ё электромагнитии дигар;

- шабакаи алоқаи барқӣ - низомҳои технологияи интиқол ва таҷхизоти коммутатсионӣ ё самтӣ ва манбаъҳои дигаре, ки тавассути воситаҳои радиоэлектронӣ, таҷхизот, низомҳои ноқилий ва гайриноқилий, оптикаӣ ё электромагнитии дигар, аз ҷумла шабакаи моҳворавӣ, шабакаҳои собит (коммутатсияи ҳаттӣ ва пакетӣ, аз ҷумла интернет ва IP-телефонӣ) ва сайёри заминӣ, шабакаҳои барои радиошуనавонӣ ва телевизион истифодашаванда,

инчунин шабакаҳои кабелӣ, ки новобаста аз намуди иттилооти интиқолшаванда, ишоратҳоро таҳвил медиҳанд;

- симкорт - модули ҳаммонандсозӣ (идентификатсионӣ) буда, дар хотираи он иттилоот дар бораи хизматрасонӣ, маълумоти муайянкунандаи истифодабарандай хизмати алоқаи барқӣ чойгир карда шуда, пешниҳоди хизматрасонии оператори шабакаи алоқаи барқиро таъмин менамояд.

Мутобики муқаррароти моддаи 33 Қонуни ҶТ “Дар бораи алоқаи барқӣ”, истифодабарандагони хизмати алоқаи барқӣ уҳдадоранд:

1) ҳангоми ба имзо расонидани шартнома нусхай ҳуччатҳо барои пайвастшавӣ ба шабакаи алоқаи барқӣ пешниҳодшавандаро супорад;

2) қоидаҳои муқарраргардидаи истифодабарии хизматрасониҳои алоқаи барқиро риоя намояд;

3) пардохти ҳаққи хизматрасониҳои ба ў пешниҳодгардидаро сари вакт таъмин намояд;

4) амалҳои ба пасткунии сифати алоқа ё вайроншавии шабакаҳои алоқаи барқӣ равонагардидаро содир нақунад;

5) тавассути хизматрасониҳои соҳаи алоқаи барқӣ аз паҳн намудан ё таблиғи ҳама гуна иттилоот бар зидди асосҳои соҳтори конститутсионӣ, амнияти шахс, ҷамъият, давлат, иттилоот дар бораи гайриқонунӣ маҳдуднамоии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, барангҳектани кинаю адовати динию мазҳабӣ ё низои миллӣ, нажодӣ, маҳалгарӣ, паст задани шаъну эътибори миллӣ, тарзи омодасозӣ ва тарғиби маводи нашъаовар, тарканда ва маводи дигари заҳролудкунанда, содир намудани ҷиноят ва ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ равонагардида, инчунин иттилооти ҳусусияти экстремистию террористидошта, порнография ва порнографияи кӯдакона қатъиян ҳуддорӣ намояд;

6) уҳдадориҳои дигари пешбининамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро иҷро намояд.

Тарафи субъективии ҷиноятро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Вобаста ба гайриқонунӣ пайваст кардана симкорт ба шабакаи алоқаи барқӣ ё аз ҷониби истифодабаранд ба соҳибияти қаси дигар додани симкорт, гуноҳ дар шакли қасд ифода мегардад, вале агар дар натиҷаи ин кирдор симкорт дар содиркунии ҷинояти ҳусусияти террористӣ ё экстремистидошта истифода гардида бошад, пас гуноҳ дар шакли беэҳтиётӣ баҳо дода мешавад.

Субъекти ҷиноят шахси воқеии мукаллафе эътироф карда мешавад, ки ба синни 16 расидааст.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 341<sup>1</sup> КҖ ЧТ муқаррар гардидааст: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна.

## § 5. Дигар чинояташо ба муқобили тартиботи идоракунӣ

### Истифодаи гайриконунии аломату нишонаҳои Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар

Истифодаи гайриқонунии аломату нишонаҳои Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар, ҳамчун чиноят дар моддаи 333 КҖ ЧТ муқаррар гардида, аз як қисм иборат аст.

Объекти хелии ин чиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошад, ки тартиби идоракуниро таъмин менамоянд.

Объекти бевоситаи чинояти мазкур тартиби истифодаи аломат ва нишонаҳои Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар, яъне манфиатҳои ин ташкилоти ҷамъияти мебошад, ки конвенсияи байнамилалӣ муқаррар намудааст.

Чунончи, дар моддаи 53 Оинномаи Иттиҳоди ҷамъиятҳои Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар собик ИЧШС пешбинӣ шудааст, аломату нақшаҳое, ки дар Конвенсияи Женева аз 12 августи соли 1949 муқаррар намудааст, нишона ва аломатҳои тафриқавии ташкилоти мазкурро истифодабарӣ, ҳамлу нақл, аз ҷониби дигар ҷамъиятҳо, гурӯҳҳо, ташкилотҳо ва шахсони хусусӣ манъ аст.

Кумитаи байнамилалии Салиби Сурх (Мухтассар: КБСС, англ. International Committee of the Red Cross; ICRC, фр. Comité international de la Croix-Rouge) — ташкилоти башардӯстона, ки фаъолияти худро дар саросари ҷаҳон, бо дарназардошти принципи бетарафӣ ва бегаразӣ иҷро мекунад. КБСС ба заардиадони низоъҳои мусаллаҳона ва муқовимати доҳилӣ ҳимоя ва кумак мерасонад, ташкилот қисми таркибии ҳаракати Байнамилалии Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар аст.

Кумитаи Байнамилалии Салиби Сурх нахуст соли 1863 бо мақсади расонидани кӯмаки холисонаи башардӯстонаи тиббӣ ба маҷрӯҳу маъюбони майдонҳои ҷанг, бо пешниҳоди шаҳрванди Швейцария Анри Дюнан созмон дода шуда, бâъдан он номи Кумитаи Байнамилалии Салиби Сурхро ба худ гирифтааст.

Мақсади асосии кумитаи мазкур аз он иборат аст, ки азобу шиканҷаи ҳамаи одамонро, бе ягон ҳел ҳуқуқвайронкунӣ пешгирий намояд ва сабук гардонад ва шаъну эътибори инсонро ҳимоя намояд.

Аз аввал ҷамъияти ҳайриявиро тибки андешаҳои Анри Дюнан панҷ нафар шахсон созмон доданд ва дар даъвати онҳо

16 давлат ва 4 созмонҳои инсондӯст намояндагии худро барои иштирок дар Конфронси Байналмилалӣ фиристоданд, ки 26 октябрин соли 1863 дар Женева ба кори худ шурӯъ кард. Маҳз дар ҳамин конфронс аломати фарқунандаи Салиби Сурх дар заминаи сафед (тамғаи баръакси парчами Швейтсария) қабул гардид ва Ҳаракати Байналмилалии Салиби Сурх пайдо шуд. Айни ҳол Созмони Байналмилалии Салиби Сурх (КБСС) ва Ҳилоли Аҳмар амалан дар тамоми кишварҳои дунё фаъолият намуда, ташкилоти номбурда қариб 100 млн, корманд ва ихтиёри дорад. КБСС дар асоси Оиннома фаъолият менамояд. Ба КБСС, се маротиба, дар соли 1917, 1944 ва 1963 Ҷоизаи Нобелӣ барои Сулҳ дода шудааст.

Давлатҳои иштирокҳои Конвенсияи мазкур уҳдадор гардидаанд, ки баҳри роҳ надодан ба истифодаи ғайриқонуни аломату нишонаҳои Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар чораҳо андешанд.

Дар солҳои мушкили ҷангӣ шаҳрвандии Тоҷикистон солҳои 1992-1997 ва давраи баъдиҷангӣ солҳои 1997-2000 Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх ёрии бағаразонаи хешро ба Тоҷикистониён расонидааст.

Предмети ҷинояти мазкурро аломату нишонаҳои тафриқаи Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар ташкил медиҳад.

Тарафи объективии ҷиноят аз ҳаракатҳои фаъол дар шакли истифодаи ғайриқонуни аломату нишонаҳои тафриқаи Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар, инчунин номи Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар, иборат аст.

Маъмулан истифодаи аломату нишонаҳо дар расми аломату нишонаҳои Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмарро дар воситаҳои нақлиётҳое, ки борҳои ҳарбӣ ва хизматчиёни ҳарбиро мекашонанд, наасб карда мешаванд.

Таркиби ҷинояти мазкур аз рӯйи конструксияи тарафи объективии ҷиноят расмӣ буда, аз лаҳзаи истифодаи ғайриқонуни аломату нишонаҳои Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар ва номи онҳо хотимаёфта маҳсуб меёбад.

Тарафи субъективии ин ҷиноят аз гуноҳ дар шакли қасди бевосита иборат аст, яъне шаҳс дарк менамояд, ки ғайриқонунӣ аломату нишонаҳои Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмарро истифода мебарад ва инро меҳоҳад.

Мақсад аз истифода бурдани аломату нишонаҳои мазкур барои бандубости ҷиноят аҳаммият надорад, аммо ҳангоми таъйини ҷазо ба инобат гирифта мешаванд.

Субъекти ҷинояти мазкур ҳамагуна шаҳси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида баромад карда метавонад.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 333 КЧ ҖТ муқаррар гардидааст, начандон вазнин эътироф мешавад.

## Худсарӣ

Худсарӣ хамчун чиноят дар моддаи 334 КЧ ҖТ муқаррар гардида, аз ду қисм иборат аст.

Объекти хелии ин чиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошад, ки тартиби идоракуниро таъмин менамоянд.

Объекти бевоситай чинояти номбурдaro тартиби баамалбаровардани ҳуқуқ ё уҳдадориҳои шаҳрвандон, ки тавассути қонун ё санади дигари меъёрии ҳуқуқӣ муқаррар шудааст, ташкил медиҳад.

Ба сифати объекти иловагии чинояти мазкур ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ баромад мекунад.

Тарафи объективии чинояти мазкур аз ҳаракатҳои фаъол, дар шакли худсарона, бар хилофи тартиботи муқаррарнамудаи қонун ё санади дигари меъёрии ҳуқуқи ба амал баровардани ҳуқуқи воқеӣ ё эҳтимолӣ, ки ба ҳуқуқу манфиатҳои қонунан ҳифзшаванди шаҳрвандон ё манфиатҳои давлатӣ ё ҷамъиятий зарари чиддӣ расонидааст, иборат мебошад.

Кирдори шаҳс ҳангоми худсарӣ бояд дорои якчанд аломатҳои ҳатмӣ бошад. Якум кирдор дар шакли ҳаракатӣ бояд анҷом ёбад. Дуюм ҳаракат бояд ҳангоми ин кирдор худсарона, дар вайрон кардани тартиби муқаррарнамудаи қонун ва ё дигари санади меъёри ҳуқуқӣ инъикос ёбад. Сеюм қонунӣ будани ин гуна кирдорҳо аз тарафи ташкилот ё шаҳрвандон, ба таври судӣ, маъмурӣ ва дигар намуди тартиб зери шубҳа гузошта шавад. Агар қонуни будани кирдори худсарона аз тарафи ташкилот ё ин ки шаҳрвандон зери шубҳа гузошта нашавад, таркиби худсариро истисно менамояд.

Ҳуқуқи воқеӣ гуфта дар моддаи мазкур он ҳуқуқҳоеро, ки тибқи қонун ва дигар санаду меъёри ҳуқуқӣ шаҳс дорои он мебошад, фаҳмида мешавад. Аммо, ҳангоми амалий намудани ин ҳуқуқҳо тартиби муқарраршудаи татбиқи онро вайрон менамояд (масалан, шаҳси дар асоси қонун ба манзил ордер гирифта, таркии манзил намудани истикоматкунандагони пешинai онро нигоҳ накарда худсарона манзилро ишғол мекунад).

Зери мағҳуми ҳуқуқи эҳтимолӣ ҳуқуқҳое дар назар дошта мешавад, ки ба шаҳс амалан тааллук надорад, аммо шаҳс эҳтимол мекунад, ин ҳуқуқҳоро дорост.

Зарари чиддй дар моддаи мазкур ҳамчун оқибати ҳатмии ҳуқуқии баҳо додан ба кирдор ба ҳуқуқу манфиатҳои аз тарафи қонун ва дигар санаду меъёрҳои ҳуқуқии ҳифзшавандай шаҳрвандон, шахсони ҳуқуқӣ, давлат ва ҷамъият ба ҳисоб меравад. Чиддй будани зарари расонидашуда, вазъи молу мулкии ҷабрдида, ҳолати молиявии корхонаю ташкилот ва дигар ҳолатҳои воқеъии ҷойдошта ки ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии шаҳрвандонро вайрон мекунад ба ҳисоб рафта, вобаста ба ҳолатҳои содиршавии ҳудсарӣ мақомоти тафтишотию судӣ андозаи зарари чиддиро муайян мекунанд.

Таркиби ҷиноят моддӣ буда, фаро расидани оқибат дар шакли расонидани зарари чиддии моддӣ ба ҳуқуқу манфиатҳои қонунан ҳифзшавандай шаҳрвандон ё манфиатҳои давлатӣ ё ҷамъиятӣ, хотимаёфта эътироф мешавад.

Ҳудсарона ба амал баровардани ҳуқуқи ҳуд онро ифода мекунад, ки шаҳс барҳилоғи тартиби муқаррарнамудаи қонун ё санадҳои дигар ҳуқуқҳои воқеӣ ё эҳтимолии ҳудро фаъолона амалий намудан меҳоҳад.

Ҳудсарӣ бо ҷинояти дар моддаи 338 КҶ ҶТ (ҳудсарона ишғол намудани қитъаи замин ва соҳтмони ҳудсарона дар он) ҳамшабеҳ буда, фарқияти онҳо дар предмети содиршавии ҷиноят мебошад.

Тарафи субъективии ҷиноят бо гуноҳ дар шакли қасдона ифода мегардад, яъне қасд дар ҷунун ҳолат метавонад ҳам бевосита ва ҳам бавосита бошад, ҷунки аломати ҳатмии ҳудсарӣ, ин ҳудсарона ҳаракат намудан, яъне гунаҳгор дарк менамояд, ки бе иҷозати шаҳсе, ки бо ин кирдор ҳуқуқҳои ў вайрон мешавад, амал карда истодааст. Дар бисёр ҳолат оқибати кирдори ҳудро пурра дарк карда наметавонад, ҷунки ў воқеан ё эҳтимолан дорои он ҳуқуқҳо буда, vale шаҳс барҳилоғи тартиби муқаррарнамудаи қонун ҳуқуқҳои воқеӣ ва эҳтимолии ҳудро амалий намудан меҳоҳад.

Субъекти ҷинояти мазкур умумӣ буда, шаҳси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Ҳаракатҳои ҳудсарӣ агар аз ҷониби шаҳси мансабдор содир шавад, кирдори онҳо мутобики боби 30 (Ҷиноята ба муқобили ҳокимијати давлатӣ ва манфиатҳои хизматӣ) моддаҳои 316, 317 КҶ ҶТ бандубаст карда мешавад.

Дар қисми дуюми моддаи 334 КҶ ҶТ кирдорҳои дар қисми якуми моддаи номбурда, яъне ҳудсарона бар ҳилоғи тартиби муқаррарнамудаи қонун ё санади дигари меъёрии ҳуқуқӣ ба амал баровардани ҳуқуқи воқеӣ ё эҳтимолӣ, ки ба ҳуқуқу манфиатҳои қонунан ҳифзшавандай шаҳрвандон ё манфиатҳои

давлатй ё чамъиятй зарари чиддй расонидааст бо зўроварй ё таҳдида истифодаи он содир шуда бошанд, шахс мувофики қисми 2 моддаи 334 КЧ ҶТ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.

Агар дар натиҷаи содир гардидаи кирдори худсарӣ ба саломатии инсон зарари вазнин ё миёна расонида шавад, кирдор бо маҷмӯи чиноятҳо бандубаст карда мешавад. Қасдан расонидани зарари сабук ба саломатӣ, лату қӯб намудан, таҳдида күштан ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, ки дар натиҷаи худсарӣ ба миён омадааст, кирдор бо қисми 2 моддаи мазкур бандубаст карда мешавад. Дар ҷунин ҳолат бандубости иловагӣ лозим намеояд.

Ҳангоми ба ҷабрдида расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатӣ кирдори шахс аз рӯйи маҷмӯи чиноятҳо бандубаст карда мешавад (моддаи 334 ва 110 ё 111 КЧ ҶТ).

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 334 КЧ ҶТ муқаррар гардидааст: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна.

### **Файриқонунӣ ба роҳ мондани таълими динӣ**

Файриқонунӣ ба роҳ мондани таълими динӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 334<sup>1</sup> КЧ ҶТ пешбинӣ шуда, аз як қисм иборат аст.

Тибқи моддаи 41 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар шахс ҳуқуқи таҳсил (таълим) дорад. Тибқи Конститутсия Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ эълон гардида, уҳдадор шудааст, ки барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароҳам меорад. Ҳукуқ ба таҳсил яке аз ҳуқуқҳои муҳими иҷтимоии инсон мебошад, ки баҳри рушди шаҳсият ва ҷомеа равона шудааст. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи интихоби таҳсилро доранд, онҳо метавонанд муассисаҳои таълимиӣ ва шакли таҳсилро бе даҳолати дигар шахсон интихоб кунанд. Амалигардии ин ҳуқуқи шахс бояд дар асоси санадҳои байналмилалӣ, қонунгузории давлат ва меъёрҳои ахлоқӣ ба роҳ монда шавад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таъмини озодиҳои динӣ, баланд бардоштани маърифати динии аҳолӣ ва ташаккули асли таҳаммулгарӣ дар муҳити динӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. Ҷиҳати таъмини шароит барои ба даст овардани таҳсилоти динӣ ва озодона ба амал баровардани расму оинҳои динӣ тадбирҳои муассисир андешида мешаванд. Айни ҳол дар мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба дин 4006 иттиҳодияи динӣ, аз ҷумла Маркази исломии ҷумҳурияйӣ, 48 масҷиди ҷомеи марказӣ, 326 масҷидҳои ҷомеъ, 3551 масҷидҳои панҷвақта, 2 Кумитаи рушди ҷамоатхонаҳои шиа имомии исмоилӣ, 70 ташкилоти динии

ғайриисломӣ, 1 чамоаи динии ғайриисломӣ ва 6 муассисаи таълими исломӣ ба қайд гирифта шудаанд, ки мӯтадил фаъолият намуда, эҳтиёҷоти эътиқодии аҳолиро қонеъ карда истодаанд.

Дар амалия ҳолатҳое ба ҷашм мерасанд, ки шахсони алоҳида бо мақсадҳои ғарзенок, ақидаҳои зиддиавлатӣ ба таълими шахсони алоҳида ё ба таълими гурӯҳи таълими хусусияти динии экстремистидошта машғул мешаванд. Яке аз омилҳои асосии ба доми созмонҳои тундгаро афтодани ҷавонон - ин муқаррароти воқеии манбаҳои дини ислом, баҳусус гояҳои инсондӯстонаи мазҳаби ҳанафиро нафаҳмидан ва ба гояҳои ба мардуми мо бегонаи равияҳои динӣ шавқ пайдо кардани онҳо мебошад. Дар ҷустуҷӯи донишҳои динӣ ҷавонон ба шахсони шубҳаноки пинҳонкор, Интернет ва дигар манбаъҳои иттилоот рӯй оварда, дар он ҷо ба доми унсурҳои ифратгаро меафтанд.

Объекти хелии ин ҷиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошад, ки тартиби идорақуниро таъмин менамоянд.

Объекти бевоситаи ҷинояти мазкур муносибатҳои ҷамъиятиро ташкил медиҳанд, ки таълимоти қонунии диниро ба танзим медароранд.

Тарафи объективии ҷинояти номбурда аз ҳаракатҳои фаъол дар шакли ғайриқонунӣ ба роҳ мондани таълими динӣ, аз ҷумла тавассути шабакаи интернет, агар ин кирдор хусусияти динии экстремистӣ надошта бошад, иборат аст.

Ҷинояти мазкур дорои хусусияти маъмурӣ буда, дар ҳолате ҷавобарии ҷиноятиро ба вучуд меорад, ки агар дар давоми сол баъди татбиқи ҷазои маъмурӣ содир шуда бошад.

Агар чунин таълими динӣ хусусияти динии экстремистӣ дошта бошанд, кирдорҳои шахси гунахгор ба моддаи мазкур бандубаст карда нашуда, ба моддаи 307<sup>4</sup> КҔ ҔТ, яъне ташкили таълим ё гурӯҳи таълими хусусияти динии экстремистидошта бандубаст карда мешаванд.

Таълим ин фаъолияти муштараки падару модар (шахсони онҳоро ивазкунанда), омӯзгор ва муассисаи таълими барои ин-кишофи кӯдак, такмили истеъдод, маҳорат, малака ва қобилияти фикрию ҷисмонии ў мебошад. Аз мағҳуми додашуда бар меояд, ки танҳо ва танҳо падару модар (шахсони онҳоро ивазкунанда), омӯзгор метавонанд субъекти ҷараёни таълим бошанд. Ин муқаррароти қонун маънои онро дорад дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таълим бояд дар асоси қонунгузорӣ ва аз ҷониби шахсони муайян дода шавад.

Тарафи субъективии ҷинояти мазкур аз гуноҳ дар шакли қа-сди бевосита иборат аст. Шахси гунахгор дарк менамояд, ки

таълимоти диниро ба таври ғайриконунӣ бидуни иҷозат ба роҳ монда истодааст ва онро меҳоҳад.

Субъекти ин чиноят шаҳси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 334<sup>1</sup> КҔ ҔТ муқаррар гардидааст, миёна эътироф мешавад.

### **Худсарона ишғол намудани қитъаи замин ва соҳтмони худсарона дар он**

Худсарона ишғол намудани қитъаи замин ва соҳтмони худсарона дар он ҳамчун чиноят дар моддаи 338 КҔ ҔТ пешбинӣ шуда, аз се қисм ва эзоҳ иборат мебошад.

Объекти хелии ин чиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошад, ки тартиби идоракуниро таъмин менамоянд.

Объекти ин чиноят тартиби муқарраршудаи истифодай замин, ҳуқуқи моликияти давлат ба замин ва инчунин, манфиати қонунии шаҳрвандон, давлат, ташкилот ё корхона мебошад.

Ба сифати предмети чинояти номбурда қитъаи замин эътироф карда мешавад.

Тибқи моддаи 12 Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти мағҳуми қитъаи замин – қисми замин бо ҳуқуқҳои муайян нисбат ба он, ки гурӯҳи муайян ва намуди иҷозатдодашудаи истифодабарӣ, сарҳади муайяншуда, майдон ва ҷойгиршавӣ дорад, фаҳмида мешавад.

Тибқи моддаи 2 Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон замин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон моликияти истисноии давлат буда, давлат истифодай самараноки онро ба манфиати ҳалқ кафолат медиҳад.

Даъвои заминҳои авлодӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон эътибор надорад.

Шаҳсони воқеӣ ва ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ҳуқуқи истифодабарии қитъаи заминро бо асосҳо, шартҳо ва андозае, ки Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунгузории маданий муқаррар намудааст, бегона намояд.

Ба шаҳсони воқеӣ ва ҳуқуқии ҳориҷӣ қитъаҳои замин бе ҳуқуқи бегона намудани ҳуқуқи истифодабарии ин қитъаҳои замин дода мешаванд .

Тарафи объективии чинояти мазкур аз чунин ҳаракатҳо иборат аст:

а) худсарона ишғол намудани қитъаи замин, агар дар давоми соли пас аз татбиқи ҷазои маъмурӣ барои чунин ҳуқуқвайронкунӣ содир шуда бошад (қисми 1 моддаи 338 КҶ ҏТ).

б) соҳтмони худсарона дар қитъаи замини худсарона ишғолнамуда, новобаста аз татбиқи ҷазои маъмурӣ (қисми 2 моддаи 338 КҶ ҏТ).

Ҳаракати қисми 1 моддаи 338 КҶ ҏТ дорои преюодитсияи маъмурӣ буда, дар ҳолате ҷавобгарии ҷиноятӣ ба миён меояд, ки агар ба гунахгор барои худсарона ишғол намудани қитъаи замин ҷазои маъмурӣ татбиқ шуда бошад, вале ў дар давоми як соли татбиқи ҷаъзои маъмурӣ, ин қитъаи замини худсарона ишғол намудаашро озод накарда, кирдорашро давом диҳад ё дигар қитъаи заминро худсарона ишғол намояд.

Дар зери мағҳуми худсарона ишғол намудани қитъаи замин, яъне худсарона, бар ҳилофи тартиби муқаррарномудаи қонун ё санади дигари меъёрии ҳуқуқӣ ба амал баровардани ҳуқуқи воқеӣ ё эҳтимолӣ, ки ба ҳуқуқу манфиатҳои қонунан ҳифзшавандай шаҳрвандон ё манфиатҳои давлатӣ ё ҷамъиятӣ зарари ҷиддӣ расонидааст, фаҳмида мешавад.

Таҳти мағҳуми соҳтмони худсарона дар қитъаи замини худсарона ишғолнамуда, новобаста аз татбиқи ҷазои маъмурӣ, яъне худсарона, бар ҳилофи тартиби муқаррарномудаи қонун ё санади дигари меъёрии ҳуқуқӣ соҳтани бино ё иншоот фаҳмида мешавад.

Чунончӣ, бахши назорати иҷрои қонунгузории замини прокуратураи шаҳри Душанбе, пас аз санчиши прокурорӣ барои соҳтмони худсарона дар қитъаи замини худсарона ишғолнамуда, нисбати М.З.Д. бо қисми 2 моддаи 338 КҶ ҏТ парвардана ҷиноятӣ оғоз намуда, ба тобеияти тафтишотӣ фиристонида буд.

Ӯ моҳи августи соли 2020 бидуни қарори даҳлдори мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатӣ, ва дигар ҳуҷҷатҳои расмии ҳуқуқдиҳанда, худсарона аз ҳисоби қитъаи замини истифодаи умуми ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, маҳаллаи Ховарон, минтақаи 7, дар масоҳати умумии 680 метри мураббаъ қитъаи заминро ишғол намуда, дар як қисмати он бо истифода аз масолехи соҳтмонии хишти лойӣ бинои истиқоматии иборат аз ҳӯҷра бо масоҳати  $8 \times 5 = 40$  метри мураббаъ бунёд намуда, дар баробари он дар қисмати дигар бо истифода аз масолехи соҳтмонии хишти сementӣ таҳқурсии бинои истиқоматӣ бо масоҳати  $10 \times 8 = 80$  метри мураббаъ худсарона соҳтмон кардааст.

Мувофиқи ҳулосаи мутахассиси Кумитаи идораи замини шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур, шаҳрванд М.З.Д. воба-

ста ба қитъай замини худсарона ишғолнамуда ва соҳтмони кардааш ягон хучҷатҳои дахлдори ҳуқуқмуайянкунанда надорад.

Ҳолатҳои чойдоштаро ба инобат гирифта бо ҳукми суди ноҳияи Шоҳмансур, М.З.Д. бо қисми 2 моддаи 338-и КҶ ҶТ гунахгор дониста шуда маҳқум гардид .

Тибқи моддаи 104 Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон қитъаҳои замини худсарона ишғолкардашуда бе ҷуброни ҳарҷоте, ки дар муддати гайриқонунӣ истифодабарӣ сарф шудааст, мувофиқи таъйиноташон баргардонида мешаванд. Ба ҳолати барои истифодаи мувофиқ баргардонидани қитъаҳои замин, аз ҷумла барҳам додани соҳтмон аз ҳисоби шахсоне, ки қитъаҳои заминро худсарона ишғол намудаанд, амалӣ карда мешаванд .

Тарафи субъективии ҷинояти мазкур гуноҳ дар шакли қасди бевосита ифода мегардад. Шаҳси гунаҳгор дарк менамояд, ки қитъаи заминро худсарона дар давоми соли пас аз додани ҷазои маъмурӣ барои ин вайронкунӣ ишғол карда истодааст ё соҳтмони худсарона дар қитъаи замини худсарона ишғолнамуда, новобаста аз татбиқи ҷазои маъмурӣ, содир намуда истодааст ва инро меҳоҳад.

Субъекти ҷинояти мазкур шаҳси мӯжаллафи ба синни 16-солагӣ расида шуда метавонад.

Қисми 3 моддаи мазкур ҷунин ҳолатҳои вазнинкунандаро муқаррар намудааст:

а) тақроран;

б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир шуда бошад.

Тибқи эзоҳи моддаи мазкур ҷиноятҳои дар моддаҳои 338 ва 338<sup>1</sup> Кодекси мазкур пешбинигардида дар ҳамон вақт тақроран содиршуда эътироф карда мешаванд, ки агар шаҳс қаблан як ё якчанд ҷиноятҳои дар ҳамин моддаҳо пешбинигардидаро содир намуда бошад.

Оид ба аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир кардани кирдор муфассалтар ба муқаррароти моддаи 36 КҶ ҶТ нигаред.

Категорияи ҷинояте, ки дар моддаи 338 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна; қисми 3 вазнин.

## БОБИ XLI ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ АДОЛАТИ СУДӢ

- § 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили адолати судӣ
- § 2. Чиноятҳое, ки ба амалигардии принципҳои конституцисонии адолати судӣ тачовуз меоранд
- § 3. Чиноятҳои бо мақсад ва вазифаҳои фаъолияти мақомоти судӣ тачовузкунанда
- § 4. Чиноятҳое, ки ба тартиби мурофиавии гирифтани далел аз рӯйи парвандагӣ тачовуз меоранд
- § 5. Чиноятҳое, ки ба фаъолияти мақомоти адолати судӣ, пешгирий ва ошкор сохтани чиноят тачовуз меоранд
- § 6. Чиноятҳое, ки ба муносибатҳо оид ба амалигардии санади судӣ тачовуз меоранд

### § 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили адолати судӣ

Чиноятҳо ба муқобили адолати судӣ дар фасли 13 ва боби 32 КҶ ҔТ муқаррар гардида, моддаҳои 345 то 365-ро дар бар мегиранд. Чиноятҳо ба муқобили адолати судӣ кирдорҳои мушаххаси ба ҷамъият ҳавфноке ба ҳисоб мераванд, ки муносибатҳои мӯтадили адолати судиро заарар мерасонанд.

То қабули КҶ ҔТ соли 1998, КҶ РСС Тоҷикистон соли 1961 чиноятҳо ба муқобили адолати судиро дар боби 8 ва моддаҳои 189 то 203 пешбинӣ карда буд<sup>8</sup>.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ намудани адолати судӣ аз ҷониби суд роҳандозӣ карда мешавад. Тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳокимиияти судӣ танҳо аз ҷониби судҳо амалӣ карда мешавад.

Дар боби чиноятҳо ба муқобили адолати судӣ ҳамаи иштирокчиёни мурофиаи судии чиноятӣ, ки дар қонунгузории мурофиавии чиноятӣ пешбинӣ карда шудаанд, фаъолияти мӯтадили адолати судиро ба роҳ мемонанд.

---

<sup>8</sup>КҶ РСС Тоҷикистон (бо тағириу иловаҳо, ки то 1 июни соли 1998 доҳил карда шудаанд). Моддаи 203. Душанбе: «Ирфон», 1989. С. 119-127.

Иштирокчиёни мурофиаи судии чиноятӣ ин мақомоти давлатӣ, шахсони мансабдор, инчунин шахсони воқеӣ, ки функцияҳои гуногуни мурофиавӣ-чиноятиро иҷро менамоянд, мақоми хукуқии даҳлдор доранд ва бо ҳамдигар ба муносибатҳои мурофиавӣ-чиноятӣ медароянд<sup>9</sup>.

Ба иштирокчиёни мурофиаи судии чиноятӣ инҳо доҳил мешавад:

-суд;

-иштирокчиёни мурофиаи судии чиноятие, ки таъқиби чиноятиро анҷом медиҳанд: прокурор, сардори воҳиди тафтишот, муфаттиш, мақомоти таҳқиқ ва таҳқиқбаранда, ҷабрдида, айбордкорундана хусусӣ, даъвогари граждани;

-иштирокчиёни мурофиаи чиноятие, ки хукуқ ва манғиатҳои худ ё намояндағиашонро ҳимоя менамоянд: гумонбаршуда, айбордшаванда, ҳимоятгар, ҷавобгари граждани, намояндаи ҷавобгари граждани;

-иштирокчиёни дигари мурофиаи судии чиноятӣ: шоҳид, мутаҳассис, коршинос (эксперт) тарҷумон, шахси холис.

Ҳамаи иштирокчиёни мурофиаи судии чиноятии номбурда бояд фаъолияти мӯътадили адолати судиро, ки КҶ ҶТ ҳифз мекунад, ҳангоми ба амал баровардани адолати судӣ риоя намоянд.

Дар Фарҳанги тафсирӣ забони тоҷикӣ адолат ба маънои адлу инсоф, додгарӣ омадааст<sup>10</sup>.

Объекти бевоситаи чиноятҳо ба муқобили адолати судӣ, ин муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванде, ки дар вакти содир намудани чиноят ба фаъолияти мӯътадили адолати судӣ зарар расонида мешавад ё таҳдиди расонидани зарар ба миён меояд, эътироф мешаванд.

Дар назарияи хукуқи чиноятӣ ва муқаррароти КҶ ҶТ аз рӯйи объекти бевосита, чиноятҳо ба муқобили адолати судӣ ба панҷ турӯҳ чудо мешаванд:

Чиноятҳое, ки ба амалигардии принсипҳои конституционии адолати судӣ таҷовуз меоранд:

- моддаи 348 додаю дониста ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидани шахси бегуноҳ;

- моддаи 349 додаю дониста ғайриқонунӣ баровардани хукм, ҳалнома ё дигар актҳои судӣ;

- моддаи 358 ғайриқонунӣ дастгир ё ҳабс намудан;

- моддаи 360 ғайриқонунӣ озод кардан аз ҷавобгарии чиноятӣ.

<sup>9</sup>Мурофиаи чиноятӣ: китоби дарсӣ // Мухаррири масъул Р.Р. Юлдошев. Душанбе: «Эр-граф», 2018. С. 86.

<sup>10</sup>Фарҳанги тафсирӣ забони тоҷикӣ. Ҷилди 1. Зери таҳрири С.Назарзода, А. Сангинов, С. Каримов, М.Х. Султон. Душанбе, 2008. С. 39.

Чиноятхой бо мақсад ва вазифаҳои фаъолияти мақомоти судӣ тачовузкунанда;

- моддаи 345 монеъ шудан ба татбиқи адолати судӣ, таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ;

- моддаи 355 беэҳтиромӣ нисбати суд;

- моддаи 356 таҳдид ё зӯроварӣ вобаста ба амалбарории адолати судӣ, таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ.

Чиноятхое, ки ба тартиби мурофиавии гирифтани далел аз рӯйи парвандагӣ тачовуз меоранд:

- моддаи 346 дидою дониста расонидани хабари бардуруғ;

- моддаи 350 монеъ шудан ба ҳозиршавии шоҳид ё ҷабрдида ба суд, мақомоти таҳқиқ ё тафтиши пешакӣ;

- моддаи 351 гувоҳии бардуруғ;

- моддаи 352 саркашӣ аз ҳозир шудан ё нахостани додани нишондод, хулоса ё тарҷума кардан;

- моддаи 353 ришвадиҳӣ ё маҷбур кардан барои додани баёни бардуруғ, хулосаи бардуруғ ё тарҷумайи нодуруст;

- моддаи 354 аз ҷониби таҳқиқбараанд, муфаттиш ё суд маҷбур соҳтан ба додани нишондод;

- моддаи 359 соҳтакории далелҳо.

Чиноятхое, ки ба фаъолияти мақомоти адолати судӣ, пешгирий ва ошкор соҳтани чиноят тачовуз меоранд:

- моддаи 347 хабар надодан дар бораи чиноят ё пинҳон доштани он;

- моддаи 361 фош кардани маълумоти таҳқиқи ибтидой ё тафтиши пешакӣ.

Чиноятхое, ки ба муносибатҳо оид ба амалигардии санади судӣ тачовуз меоранд:

- моддаи 362 ҳаракати ғайриқонунӣ нисбати молу мулке, ки рӯйхат шудааст ё ба ҳабс гузашта шудааст ё ин ки мусодира карда мешавад;

- моддаи 363 иҷро накарданни ҳукми суд, ҳалномаи суд ё санади дигари судӣ;

- моддаи 364 саркашӣ аз адой ҷазои маҳрум соҳтан аз озодӣ;

- моддаи 365 гурехтган аз ҷойҳои маҳрум соҳтан аз озодӣ ё аз ҳабси пешакӣ.

Тарафи объективии чиноятҳо ба муқобили адолати судӣ дорои он нишонаҳое мебошанд, ки ҳолати берунии кирдори (ҳаракат ё беҳаракатии) ба ҷамъият ҳавфноки шаҳсро тавсиф менамоянд.

Аз рӯйи конструксияи тарафи объективии чиноят таркиби чиноятҳо ба муқобили адолати судӣ моддӣ ва расмӣ мебошанд.

Тарафи субъективии чиноятҳо ба муқобили адолати судӣ гуноҳ дар шакли қасда ба ҳисоб меравад. Аломатҳои иловагии тара-

фи субъективии чиноят мақсад, ангеза ва эҳсосот ба ҳисоб мера-  
ванд.

Субъекти чиноятҳо ба муқобили адолати судӣ шахсони воқеи  
мукаллафи ба синни 16 расида ва дар баъзе моддаҳо субъект маҳсус  
эътироф мешавад.

## § 2. Чиноятхое, ки ба амалигардии принсипҳои конститутсионии адолати судӣ таҷовуз меоранд

### Дидаю дониста ба ҷавобгарии чиноятӣ кашидани шахси бегуноҳ

Дидаю дониста ба ҷавобгарии чиноятӣ кашидани шахси бегу-  
ноҳ ҳамчун чиноят дар моддаи 348 КЧ ҶТ пешбинӣ гардида, аз ду  
қисм иборат мебошад. Аломатҳои чинояти мазкур дар диспозит-  
сияи моддаи ишорагардида нишон дода шудаанд: «Дидаю дониста  
шахси бегуноҳро ба сифати айбдоршаванда ба ҷавобгарии чиноятӣ  
кашидан аз ҷониби таҳқиқбаранда, муфаттиш ё прокурор».

Чинояти мазкур то қабули Кодекси чиноятии нав (1998) дар  
Кодекси чиноятии ҶШС Тоҷикистон ки аз 17 августи соли 1961  
қабул карда шудааст, мустаҳкам карда шуда буд, ки мувоғики он  
модда «шахси бегуноҳро дидаю дониста ба ҷавобгарии чиноятӣ  
кашидан» ном дошт ва дар моддаи 189 Кодекси мазкур пешбинӣ  
карда шуда буд<sup>11</sup>.

Ба ҷавобгарии чиноятӣ кашидани шахси бегуноҳ ин амале мебошад,  
ки пеш аз ҳама, дидаю дониста хуқуқу озодиҳои инсонро  
зери хатар мемонад ва дар назди ҷомеа шаъну эътибори мақомоти  
хифзи хуқук паст мегардад. Объекти гурӯҳии (хелии) чинояти маз-  
кур – ин гурӯҳи муносабатҳои ҷамъиятие мебошанд ва бо қонунгу-  
зории чиноятӣ ҳифз мешаванд, ки аз рӯйи табииати худ гурӯҳи якхе-  
ларо ташкил медиҳанд. Аз ин лиҳоз, объекти гурӯҳии (хелии) ин  
чиноят фаъолияти мұтадили ҳокимияти давлатӣ ба ҳисоб мера-  
вад.

Объекти бевоситаи ин чиноят – фаъолияти мұтадили адолати  
судӣ ба ҳисоб меравад.

Тарафи объективии чинояти мазкуро дидаю дониста аз  
ҷониби таҳқиқбаранда, муфаттиш ё прокурор баровардани қарори  
беасос ва гайриконунӣ дар бораи ба сифати айбдоршаванда ба  
ҷавобгарии чиноятӣ кашидани шахс ташкил медиҳад.

Тибқи талаботи моддаи 221 Кодекси мурофиавии чиноят-  
ии Ҷумҳурии Тоҷикистон прокурор, муфаттиш ва ё таҳқиқба-

<sup>11</sup> Кодекси чиноятии ҶШС Тоҷикистон. Бо тағиироту иловажо, ки то 1 июни  
соли 1988 дохил карда шудаанд. Душанбе: Ирфон, 1989. 119 с.

ранда ҳамон вақт дар бораи ба ҷавобгарӣ қашидани шахс ба сифати айбдоршаванда дар содир намудани ҷиноят ва ба ӯ эълон кардани айб қарори асоснок мебарорад, ки агар даделҳои кофӣ мавҷуд бошад. Далелҳои кофӣ оид ба парвандаи ҷиноятӣ ин маълумоти воқеи ҷисоб мераванд, ки дар асоси онҳо суд, прокурор, муфаттиш, таҳқиқбаранда бо тартиби муайяннамудаи Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд будан ё набудани кирдори барои ҷамъият ҳавғонок, исбот гардидан ё нагардидани холатро оид ба парвандаи ҷиноятӣ ва ҳолати дигари барои ҳалли дурусти парванда аҳаммиятдоштаро муқаррар мекунанд.

Тибқи талаботи моддаи 7 КҖ ҔТ шахс танҳо барои он кирдори барои ҷамъият ҳавғонок ва оқибати ҳавғонокии ҷамъиятии ба вуқӯй пайвастаи он, ки гуноҳи ӯ нисбати он муайян шудааст, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида мешавад. Гунахгории объективӣ, яъне барои зарари бегуноҳона расонидашуда ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидан мумкин нест.

Бегуноҳ будан маъни онро дорад, ки шахс кирдори (харакат ё беҳаракати) ба ҷамъият ҳавғоноке, ки ҷиноят эътироф мешавад, содир накардааст.

Ҳар кас то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми суд дар содир кардани ҷиноят гунахгор дониста намешавад (моддаи 20 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон). Доир ба меъёри мазкур яке аз принципҳои мурофиаи судиро дар хотир меорем, ки ин принципи эҳтимолияти бегуноҳӣ ба ҷисоб меравад.

Мувофиқи принципи эҳтимолияти бегуноҳӣ шахсе, ки дар содир кардани ҷиноят айбдор шудааст, то лаҳзае, ки гуноҳи ӯ пурра тавассути ҳукми ба қувваи қонунӣ даромадаи суд исбот нашудааст, бегуноҳ эътироф мешавад. Дар баробари ин, эҳтимолияти бегуноҳӣ бо чунин қоидае, ки айбдоршаванда дар воқеъ бегуноҳ аст, ҳаммаъно нест. Он танҳо талаб менамояд, ки айбдоршаванда то лаҳзае, ки ҳукми суд нисбат ба ӯ ҳанӯз ба қувваи қонунӣ надаромадааст, бегуноҳ дониста мешавад. Ин ҷо ҳам вазъи ҳукуқӣ ва воқеии гумонбар ва айбдоршаванда дар давраи тафтиши ҷиноят чун шахсони бегуноҳ муайян шуда, бешӯбҳа мавҷудияти давраи то судии таъқиботи ҷиноятӣ барои амалий намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ роиҷ дониста шудааст<sup>12</sup>.

Мувофиқи талаботи моддаи 47 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон айбдоршаванда шахсе, мебошад, ки

<sup>12</sup> Тафсири илмию оммавии Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2009. С. 121.

нисбат ба ў қарор дар бораи ба сифати айбдоршаванда ҷалб қардан бароварда шудааст.

Мувофиқи қисми 3 моддаи 15 Кодекси мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон айбдоршаванда уҳдадор нест, ки бегунохии худро исбот намояд.

Озод будани айбдоршаванда аз уҳдадории исботи бегунохии худ ўро аз ҳуқуқи иштирок дар ҷараёни исботкуни маҳрум намесозад. Бояд қайд намуд, ки қонун айбдоршавандаро баҳри иштирок дар ҷараёни исботкуни ҳуқуқдор намудааст, на уҳдадор. Ин маъни онро дорад, ки айбдоршаванда метавонад аз ҳуқуқҳои мурофиавиаш фаъолона истифода намояд ва ё истифода накунад<sup>13</sup>.

Таҳқиқбаранда шахсе мебошад, ки тафтиши то судии парвандаи чиноятиро, ки тафтиши пешакии он шарт нест анҷом медиҳад.

Мувофиқи талаботи моддаи 6 Кодекси мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар зери мағҳуми муфаттиш шахси мансабдори давлатие, ки дар доираи салоҳияти муқаррарномудаи КМЧ ҔТ ваколатдор аст, тафтиши пешакии парвандаи чиноятиро анҷом дихад, фаҳмида мешавад.

Дар асоси талаботи моддаи дар боло зикршуда, дар зери мағҳуми прокурор – Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарпрокурори ҳарбӣ, прокурорҳои ВМҚБ, вилоят, шаҳри Душанбе, нақлиёти Тоҷикистон, муовинони онҳо, сардорони раёсатҳо (шуъбаҳо) ва муовинони онҳо, ёрдамчиёни қалон ва ёрдамчиёни Прокурори Генералӣ, прокурорҳои қалон ва прокурорҳои раёсатҳо (шуъбаҳо), ёрдамчиёни қалон ва ёрдамчиёни прокурорҳои ВМҚБ, вилоят, шаҳри Душанбе, нақлиёти Тоҷикистон, прокурорҳои қалон ва прокурорҳои шуъбаҳои прокуратураҳои вилоятҳо ва ба онҳо баробаркардашуда, прокурорҳои ноҳияҳо, шаҳрҳо, ҳарбии гарнизонҳо, назорати иҷрои қонунҳо дар муассисаҳои ислоҳӣ, муовинон, ёрдамчиёни қалон ва ёрдамчиёни онҳо, прокурор – криминалистҳои қалон ва прокурор – криминалистҳо, ки дар доираи салоҳияташон фаъолият мекунанд, фаҳмида мешавад.

Таркиби чинояти мазкур аз рӯйи конструксияи тарафи объективии чиноят расмӣ мебошад, яъне аз лаҳзай баровардани қарори ғайриқонунӣ дар бораи ба сифати айбдоршаванда ба ҷавобгарии чинояти қашидани шаҳс ва эълони айб чиноят хотимаёфта эътироф мешавад.

<sup>13</sup> Тафсири илмию оммавии Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2009. С. 125.

Тарафи субъективии чинояти мазкурро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад, яъне ин чиноят бо қасди бевосита содир карда мешавад. Гунаҳгор ба ҷамъият ҳавфнок будани ҳаракати (бехаракатии) худро дарк мекунад, имконият ё ногузирӣ фаро расидани оқибати барои ҷамъият ҳавфноки онро пешбинӣ мекунад ва ҳоҳони фаро расидани он мебошад, яъне таҳқиқбараанд, муфаттиш ва прокурор бе асос дидою дониста нисбати шахси бегуноҳ қарор дар бораи ба сифати айбдоршаванда ба ҷавобгарии чиноятӣ қашиданро мебарорад.

Дидою дониста, ин чунин маъно дорад, ки яъне, таҳқиқбараанд, муфаттиш ё прокурор бегуноҳ будани шахсро медонад, аммо дидою дониста шахси бегуноҳро ба сифати айбдоршаванда ба ҷавобгарии чиноятӣ мекашад.

Яке аз аломатҳои иловагии тарафи субъективии чиноят, яъне ангезаи чиноят метавонад бо ғарози шахсӣ, бадбинӣ, миллиатпрастӣ, маҳалгарӣ ва дигар ангезаҳо ба вучуд биёд, ки барои бандубости чинояти мазкур аҳаммият надорад.

Субъекти чинояти моддаи мазкур маҳсус ба ҳисоб меравад. Субъекти маҳсус шахсе, ки ғайр аз аломатҳои асосӣ (шахси воқеӣ, мукаллафӣ ва синну сол) дорои аломатҳои иловагие (шаҳрвандӣ, синну сол, ҷинс, муносабати оилавӣ ва хешу таборӣ, мақоми мансабӣ, уҳдадории шаҳрвандон нисбат ба давлат, фаъолияти қасбӣ, муносабат ба уҳдадориҳои ҳарбӣ) мебошад, ки дар диспозитсияи моддаҳои даҳлдори Қисми маҳсуси КҶ ҶТ пешбинӣ карда шудааст<sup>14</sup>. Аз ҳамин лиҳоз, ин чиноят вобаста ба мақоми мансабӣ танҳо аз ҷониби таҳқиқбараанд, муфаттиш ва прокурор содир карда мешавад. Судя субъекти чинояти мазкур шуда наметавонад, ҷунки дар диспозитсияи моддаи мазкур дидою дониста шахси бегуноҳро ба сифати айбдоршаванда ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидан аз ҷониби таҳқиқбараанд, муфаттиш ё прокурор пешбинӣ шудааст. Агар судя дидою дониста нисбати шахси бегуноҳ ғайриқонунӣ ҳукм ё ҳалнома барорад, дар ин ҳолат кирдори судя таркиби чинояти дигарро ташкил медиҳад, яъне моддаи 349 КҶ ҶТ дидою дониста ғайриқонунӣ баровардани ҳукм, ҳалнома ё дигар санадҳои судӣ.

Дар қисми 2-юми моддаи мазкур се ҳолатҳои вазнинкунандай ин чиноят пешбинӣ карда шудаанд:

*a. Вобаста ба айбдоркунӣ дар содир намудани чинояти вазнин ё маҳсусан вазнин.*

<sup>14</sup> Абдурашидзода А.А., Назаров У.С. Ҳукуқи чиноятӣ (Қисми умумӣ). Курси лексияҳо: воситай таълимӣ. Душанбе: ЭР-граф. 2017. С. 84.

Меъёри мазкур дидаю дониста шахси бегуноҳро ба сифати айбдоршаванда ба ҷавобарии чиноятӣ қашидан аз ҷониби таҳӯқиқбаранда, муфаттиш ё прокурор барои чиноятҳои вазнин ва маҳсусан вазнин пешбинӣ мекунад.

Тибқи талаботи қисми 4 моддаи 18 КҶ ҶТ кирдорҳои қасдан содиршудае, ки ҷазои ҳадди аксари барои онҳо дар ҳамин Кодекс пешбинигардида аз дувоздаҳ соли маҳрум сохтан аз озодӣ зиёд нест, чиноятҳои вазнин эътироф мешаванд.

Тибқи талаботи қисми 5 моддаи 18 КҶ ҶТ кирдорҳои қасдан содиршудае, ки ҷазои ҳадди аксар барои онҳо дар ҳамин Кодекс пешбинигардида аз дувоздаҳ соли маҳрум сохтан аз озодӣ зиёд аст ё ҷазои қатл пешбинӣ гардидааст, чиноятҳои маҳсусан вазнин эътироф мешаванд.

*б. Вобаста бо соҳтани далелҳои сунъии айбдоркуни содир шуда бошад.*

Ин меъёри пешбинӣ мекунад, ки аз ҷониби таҳӯқиқбаранда, муфаттиш ё прокурор нисбати шахси бегуноҳ қарор дар бораи ба сифати айбдоршаванда ба ҷавобарии чиноятӣ қашидан дар асоси далелҳои сунъӣ бароварда шуда бошад. Мутобики талаботи қисми 2 моддаи 72 Кодекси мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳо ба сифати далел баромад карда мегавонанд: нишондоди шоҳид; нишондоди ҷабрдида; нишондоди гумонбаршуда; нишондоди айбдоршаванда; нишондоди судшаванда; хулоса ва нишондоди коршиннос; хулоса ва нишондоди мутахассис; далелҳои шайъӣ; протоколҳои амалҳои тафтишӣ ва судӣ; сабтҳои пинҳонӣ; гуфтугӯи телефонии гӯшкардашуда ва сабтгардида; мушохидаҳои электронӣ; видео ва магнитафонӣ, инчунин ҳуҷҷатҳои дигар.

Соҳтани далелҳои сунъӣ маънои онро дорад, ки дар воқеъ маълумоти воқеӣ мавҷуд нестанд, аммо бо қалбакӣ намудан онҳо соҳта мешаванд.

Зери мағҳуми соҳтакории далелҳои соҳтакорӣ ва қалбакиқунии далелҳои шайъӣ ва ҳаттӣ (ҳуҷҷатҳо, протоколҳо, маълумотномаҳо) фахмида мешавад<sup>15</sup>.

Тибқи талаботи қисми 1 моддаи 78 Кодекси мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон далелҳои шайъӣ ашё ба ҳисоб мераванд, ки чун олоти содир намудани чиноят истифода шудаанд, дар ҳуд нишонаҳои чиноятро нигоҳ доштаанд, объекти содир шудани кирдори чиноятӣ будаанд, пул ва дигар арзишҳое, ки бо роҳи чиноят ба даст оварда шудаанд, ашёи дигаре, ки барои ошкор

<sup>15</sup> Тафсир ба КҶ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 780.

намуддани чиноят, муайян кардани ҳолатҳои воқеи парванда, пайдо намуддани гунаҳгорон ё рад кардани айб ё сабук кардани ҷавобӣ восита шудаанд.

Аз инчо бар меояд, ки таҳқиқбараанд, муфаттиш ё прокурор далелҳое, ки дар боло зикр гардидаанд, оид ба баровардани қарор дар бораи ба сифати айбдоршаванда ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидани шахси бегуноҳ ба тарики сунъӣ ва нодуруст пешниҳод мекунанд. Дар ин ҳолат кирдори (ҳаракат ё бехаракатии) онҳо ҳамчун ҳолати вазнинкунданаи таркиби чинояти моддаи мазкур эътироф мешавад.

*в. Боиси оқибати вазнин гардида бошад.*

Оқибати вазнин дар моддаи мазкур метавонад, чунин бошад: ба шаҳс ва давлат хисороти қалони моддӣ расонад, зиёда аз ду моҳ дар ҳабси пешакӣ бошад, аз вазифа дур карда шавад, шаъну эътибори шаҳс аз байн равад, аз озодӣ маҳрум сохта шавад, дар натиҷаи маҳрумӣ аз озодӣ гирифтори қасалии рӯҳӣ шавад, даст ба ҳудкӯшиӣ занад, оилаашро аз даст дихад ва гайра.

Вобаста ба талаботи меъёри моддаи мазкур, яъне қисми 2 банди «в» моддаи 348 КҶ ҔТ, таркиби ин чиноят аз рӯйи конструксияи тарафи объективии чиноят моддӣ ба ҳисоб меравад, яъне агар оқибати вазнин ба вучуд омада бошад.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 348 КҶ ҔТ муқаррар гардидааст: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна.

**Дидаю дониста ғайриқонунӣ баровардани ҳукм, ҳалнома  
ё дигар актҳои судӣ**

Дидаю дониста ғайриқонунӣ баровардани ҳукм, ҳалнома ё дигар актҳои судӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 349 КҶ ҔТ пешбинӣ гардида, аз ду қисм иборат мебошад.

Мутобики талаботи моддаи 9-уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз шоҳаҳои ҳокимияти давлатӣ ин ҳокимияти судӣ ба ҳисоб меравад. Аз ҳамин лиҳоз, мувофиқи моддаи 84 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳокимияти судӣ мустақил буда, аз номи давлат ва аз тарафи судяҳо амалӣ мегардад. Ҳокимияти судӣ ҳуқӯқ, озодии инсон ва шаҳрванд, манфиати давлат, ташкилоту муассисаҳо, қонунияти адолатро ҳифз менамояд. Аз меъёри мазкур бар меояд, ки суд вазифадор аст, ҳуқӯқ, озодиҳои инсон ва шаҳрванд, манфиатҳои давлату ташкилот, муассиса, қонунияти адолатро, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои ҳуқӯқии байналмилалие, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф кардааст, ҳифз намояд. Аз ҳамин нуқтаи назар, суд вазифаи конститутсияни хешро оид ба

таҳқими ҳамаҷонибай қонуният ва таъмин намудани адолати иҷтимоӣ бояд ба анҷом расонад.

Дар моддаи 349 КҶ ҶТ аз ҷониби судя дидою дониста гайриқонунӣ баровардани ҳукм, ҳалнома ё дигар актҳои судӣ пешбинӣ карда мешавад, ки ин меъёр ҳам адолати судӣ ва ҳам адолати иҷтимоиро ҳалалдор месозад, яъне судя аз мансаби ҳуд сүистифода намуда, дидою дониста гайриқонунӣ амал мекунад.

Чинояти мазкур як намуди сўйистфодаи мансаб ба ҳисоб меравад, аммо вобаста ба объект, тарафи объективӣ ва субъекти ҳуд фарқ мекунад. Адолати судиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Суди Конституционӣ, Суди Олий, Суди Олии иқтисодӣ, Суди ҳарбӣ, Суди ВМҚБ, судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, Суди иқтисодии ВМҚБ, судҳои иқтисодии вилоятҳо ва шаҳри Душанбе амалий мекунанд. Мақсади адолати судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳимоя намудани ҳукуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳс, ташкилоту муассиса ва давлат ба ҳисоб меравад.

Объекти гурӯҳии (хелии) чинояти мазкур – ин гурӯҳи муносибатҳои ҷамъиятии ва бо қонунгузории чинояти ҳифзшаванде, ки аз рӯйи табииати ҳуд гурӯҳи якхеларо ташкил медиҳанд. Аз ин лиҳоз, объекти гурӯҳии (хелии) ин чиноят фаъолияти мұтадили ҳокимиияти давлатӣ ба ҳисоб меравад.

Объекти бевоситаи ин чиноят – фаъолияти мұтадили адолати судӣ ба ҳисоб меравад.

Дар натиҷаи содир намудани ин чиноят адолати судӣ зарар мебинад, инчунин, ҳуқуқҳои конституционии шаҳс поймол карда мешавад. Дар натиҷаи содир намудани чинояти мазкур аз ҷониби судя фаъолияти мұтадили мақомоти судӣ суст гардида, обрӯйи судҳо ва нуғузи ҳокимиияти судиро паст мекунад, инчунин ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шаҳрвандонро поймол месозад.

Тарафи объективии чинояти мазкур аз ҳаракатҳои фаъол, яъне дидою дониста гайриқонунӣ баровардани ҳукм, ҳалнома ё актҳои судӣ аз ҷониби судя ба ҳисоб меравад.

Дидою дониста дар чинояти мазкур маънои онро дорад, ки судя дар ҳақиқат медонад, ки ҳуқм, ҳалнома ё акти судии гайриқонунӣ бароварда истода, адолати судиро вайрон карда истодааст ва ба мансабу вазифаи ҳуд иснод меоварад.

Тибқи талаботи моддаи 6 Кодекси мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, судя шаҳси мансабдоре мебошад, ки барои ба амал баровардани адолати судӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъйин ё интихоб гардидааст.

Судя ҳамчун амаликунандай ҳокимиияти судӣ аз номи давлат баромад намуда, ваколатдор мебошад, ки адолати судӣ ва барасии ҳамаи парвандаҳои судиро оид ба ҳифзи қонунияту адолат

ичро намояд. Дар сурати дидаю дониста гайриқонунй баровардані ҳукм, ҳалнома ё акти судї судя чиноят содир намуда, адолати су-диро вайрон менамояд, ки ин боиси паст намудані обрую нуфузи кормандони ин ниҳоди кудратй мегардад. Судя бояд ҳама вақт ба адолат майл кунаду даст ба амалҳои гайриқонуни дар боло ном-баршуда назанад.

Суд бояд бегараз бошад. Ин талаботи ахлоқи ҳамидаи инсонӣ, ғояи адолат ва ҳуқуқи инсон ба ҳимояи инсон мебошад. Танҳо дар шароити бегаразӣ суд босалоҳият аст, ки парвандаро баррасӣ намуда, адолатро ба амал барорад. Агар судя ва машваратчии ҳалқӣ нисбат ба тарафҳо ва ё ба оқибати кор гараз дошта бошанд, ҳақиқатро барқарор карда наметавонанд<sup>16</sup>.

Диспозитсияи моддаи мазкур чунин предметҳои чиноятро ба монандт ҳукм, ҳалнома ва акти судиро пешбинӣ кардааст.

Мувоғики меъёри моддаи 6 Кодекси мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳукм ин қароре, ки суди марҳилаи якум дар бораи гунаҳгор ё бегуноҳ будани судшаванда баровардааст. Ҳукми суди марҳилаи якум пас аз гузаштани муҳлати овардани шикоят ё эътирози кассатсионӣ, ба шарте, ки аз он шикоят ё ба он эътироз оварда нашуда бошад, эътибори қонунӣ пайдо мекунад ва бояд ба ичро расонида шавад.

Ҳукме, ки суд мебарорад танҳо аз номи Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда мешавад. Аз ҳамин лиҳоз, бояд ҳукми суд дидаю дониста гайриқонунй бароварда нашавад. Талаботе, ки Кодекси мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба ҳукми суд пешниҳод менамояд, чунин мебошад:

1. Ҳукми суд бояд қонунӣ бошад. Ҳукми суд дар ҳамон вақт қонунӣ эътироф карда мешавад, ки он бо риояи талаботи қонун ва дар асоси қонун бароварда шуда бошад.

2. Ҳукми суд бояд асоснок бошад. Ҳукм ҳамон вақт асоснок эътироф карда мешавад, ки он дар асоси таҳқиқи ҳамачониба, пурра ва холисонаи далелҳое, ки ба суд пешниҳод гардида, дар маҷлиси суд муҳокима шудаанд, бароварда шуда бошад.

3. Ҳукми суд бояд одилона бошад. Ҳукми суд ба шарте одилона дониста мешавад, ки дар он ҷазои ба гунаҳгор таъйингардида мутобики моддаи КҶ ҶТ, ки ҷавобгарии чиноятиро барои содир намудани чиноят пешниҳод мекунад, бо назардошти шахсияти гунаҳгор, ҳолатҳои вазнинкунанда ва сабуккунандаи ҷазо таъйин шуда бошад.

<sup>16</sup> Тафсири илмию оммавии Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, 2009. С. 114.

Агар аз чониби суд дидаю дониста гайриқонунй ҳукм бароварда шавад, талаботи қонуни мурофиавии чиноятй ба таври чиддй вайрон карда мешавад. Тибқи талаботи моддаи 375 Кодекси мурофиавии чиноятии Ҷумхурии Тоҷикистон ба таври чиддй вайрон кардани қонуни мурофиавии чиноятй чунин вайронкунии принсипҳо ва дигар муқаррароти умумии ҳамин Кодекс ҳангоми пешбурди парванда эътироф карда мешавад, ки бо роҳи маҳрум ё маҳдуд кардани ҳукуқҳои ба шахсони дар парванда иштироккунанда кафолатдодаи қонун, риоя накардани расмияти пешбурди судӣ ё бо роҳи дигар ба таҳқиқи ҳамаҷониба ва холисонаи ҳолатҳои парванда ҳалал расонида, барои баровардани ҳукми одилонаи судӣ таъсир расонидаанд ё метавонистанд таъсир расонанд.

Ҳукм дар якчанд ҳолат метавонад гайриқонунй бошад ва бекор карда шавад:

1. Ҳукм бо ҳайати гайриқонунии суд бароварда шуда бошад;
2. Парванда дар гоибии судшаванда баррасӣ гардида бошад, ба истиснои баъзе меъёрҳо;
3. Парванда бе иштироки ҳимоятгар баррасӣ шудааст, ҳангоме, ки иштироки ўтибки қонун ҳатмӣ мебошад ё бо тарзи дигар ҳукуқи айбдоршаванда барои доштани ҳимоятгар вайрон карда шуда бошад;
4. Дар суд ҳукуқи айбдоршаванда (судшаванда) ҳангоми истифодаи забони модарӣ ё хизмати тарҷумон вайрон карда шуда бошад;
5. Ба судшаванда ҳукуқи иштирок дар музокираи судӣ пешниҳод нашуда бошад;
6. Ба судшаванда сухани охирин дода нашуда бошад;
7. Ҳангоми баровардани ҳукм маҳфӣ будани машварати сүдяҳо вайрон карда шуда бошад;
8. Ҳукм аз тарафи судя ё яке аз судяҳо имзо нашуда бошад;
9. Дар парванда протоколи маҷлиси судӣ набошад.

Дигар санадеро, ки суд тибқи моддаи тафсиршаванда дидаю дониста гайриқонунй мебарорад, ин ҳалнома мебошад.

Ҳалнома санади судие, мебошад, ки суд оид ба моҳиятан дида баромадани парвандаи гражданӣ дар маҷлиси судӣ мебарорад, ки дар асоси он ба дা�ъвогар ҷавоби қонунӣ дода мешавад.

Диспозитсия моддаи мазкур дигар актҳои судиро пешбинӣ кардааст. Мувофиқи талаботи моддаи 6 Кодекси мурофиавии чиноятии Ҷумхурии Тоҷикистон таъйинот қарори судие, ки (гайр аз ҳукм) суди марҳилаи якум дар вақти мурофиаи судӣ оид ба парвандаи чиноятӣ баровардааст, инчунин ҳама гуна санаде, ки судҳои марҳилаи кассатсионӣ ва назоратӣ, гайр аз раёсати судҳо

дар вақти аз нав дида баромадани санадҳои эътибори қонунӣ пайдонамудаи суд қабул кардааст.

Қарор бошад, санаде мебошад, ки судия суди марҳилаи якум танҳо қабул кардааст ё санаде, ки судия суди марҳилаи назоратӣ оид ба ҳалли шикоят ё эътироzi назоратӣ қабул кардааст ё санаде, ки раёсати суд дар вақти аз нав дида баромадани санадҳои эътибори қонунӣ пайдокардаи судҳои поёнӣ қабул кардааст.

Таркиби чинояти мазкур аз рӯйи конструксияи тарафи объективии чиноят расмӣ мебошад, яъне аз лаҳзаи гайриқонунӣ баровардани ҳукм, ҳалнома ё акти судӣ чиноят хотимаёфта эътироф мешавад.

Тарафи субъективии чинояти мазкур гуноҳ дар шакли қасди бевосита ба ҳисоб меравад. Судя медонад, ки дидою дониста гайриқонунӣ ҳукм, ҳалнома ё дигар актҳои судиро қабул намуда истода, фаро расидани оқибати барои ҷамъият ҳавфнокро пешбинӣ менамояд ва ҳоҳони фаро расидани ин оқибат мебошад.

Ангезаи чинояти мазкур гуногун мебошад: гараз, бадбинӣ, муносибати хешу таборӣ ва гайра, ки барои бандубости чиноят аҳаммият надорад, аммо дар вақти таъйини ҷазо ба инобат гирифта мешавад.

Субъекти чинояти мазкур маҳсус мебошад, яъне аз ҷониби судя ё судяҳое, ки парвандахоро дар танҳоӣ ё дастаҷамъона дар инстансияҳои якум, кассатсионӣ ва назоратӣ баррасӣ менамоянд ва ҳукм, ҳалнома ва ё санадҳои судиро қабул намудаанд.

Дар қисми 2 моддаи 349 КҶ ҶТ се ҳолатҳои вазнинкунандай ин чиноят пешбинӣ карда шудааст.

*a. Вобаста бо баровардани ҳукми аз озодӣ маҳрум сохтан.*  
Дар моддаи 47 КҶ ҶТ намудҳои ҷазоҳои чиноятӣ пешбинӣ карда шудааст. Ҕазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳайси ҷазои асосӣ баромад мекунад. Маҳрум сохтан аз озодӣ яке аз ҷазоҳои вазнинтарин ба ҳисоб меравад, ки ба муҳлати аз шаш моҳ то бисту панҷ сол таъйин карда мешавад. Ҕазои маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҷбуран аз ҷомеа чудо кардан ва дар ҷойҳои маҳсус нигоҳ доштани маҳкумшуда амалӣ карда мешавад. Дар сурати гайриқонунӣ маҳрум сохтан аз озодӣ дар ҳолати иҷрои ҳукм муҳлати зиёди вақт мегузарад, ки метавонад шаҳс гирифтори ягон беморӣ гардад. Ин ба оқибатҳои вазнин оварда мерасонад, ки дар банди дигари қисми 2 моддаи мазкур дида мебароем. Аз ҳамин лиҳоз, судяе, ки дидою дониста ҳукми гайриқонунӣ бароварда шахсро аз озодӣ маҳрум мекунад, ҳолатҳои вазнинкунандай ин чиноят ба ҳисоб меравад. Аз ин ҷо бар меояд, ки судя дидою дониста ҳуқуқу озодиҳои шахсро поймол намуда, шахсро аз озодӣ маҳрум месозад, ки дар оянда ба шаъну эътибори мақомоти

ҳокимияти судӣ зиён меорад ва боварии мардумро нисбат ба ин ниҳоди қудратӣ коҳиш медиҳад.

*б. Вобаста ба соҳтани далелҳои сунъии айбдоркунӣ содир шуда бошад.* Ин меъёр пешбинӣ мекунад, ки аз ҷониби судя нисбати шаҳс дидаю дониста ғайриқонунӣ ҳукм, ҳалнома ё дигар санадҳои судӣ дар асоси далелҳои сунъӣ бароварда шуда бошад. Далелҳои айбдоркунӣ агар аз ҷониби судя соҳтакорӣ шуда бошад, таркиби ин ҷиноятро ташкил медиҳад. Зери мағҳуми соҳтакории далелҳо оид ба парвандагои ҷиноятӣ ва граждани қалбакиунии далелҳои шайъӣ ва хаттӣ, яъне протоколҳо ва хӯҷҷатҳои дигар фаҳмида мешавад.

*в. Боиси оқибати вазнин гардида бошад.* Дар моддаи мазкур зери мағҳуми оқибати вазнин фаҳмида мешавад: боиси таъйини ҷазои маҳрум соҳтан аз озодӣ, ки метавонад шаҳсро гирифтори бемории руҳии саҳт гардонад, таъйин намудани ҷазоҳои вазнин аз қабили ҷазои қатл ва якумра маҳрум соҳтан аз озодӣ, ки оқибатҳои номусоид дорад, аз вазифаи ишғолнамуда дур кардани шаҳс, ба шаҳс хисороти моддӣ расонад, шаъну эътибори шаҳс аз байн равад, дар натиҷаи таъйини ҷазо даст ба худкушӣ занад, оилаашро аз даст дихад ва ғайра.

Аз рӯйи конструксияи тарафи объективӣ, таркиби ҷинояти банди «в» қисми 2 моддаи 349 КҶ ҶТ, моддӣ мебошад: ҳангоми аз тарафи судя ғайриқонунӣ баровардани ҳукм, ҳалнома ё дигар актҳои судӣ, ки боиси оқибати вазнин мегардад, ҷиноят хотимаёфтта ба ҳисоб меравад.

Категорияи ҷинояте, ки дар моддаи 349 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна.

### **Ғайриқонунӣ дасгир ё ҳабс намудан**

Ғайриқонунӣ дасгир ё ҳабс намудан ҳамчун ҷиноят дар моддаи 358 КҶ ҶТ пешбинӣ шуда, аз 3 қисм иборат мебошад.

Дидаю дониста ғайриқонунӣ ҳабс ё дастгир кардан дар моддаи 191 Кодекси ҷиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 пешбинӣ шуда, аз ду қисм иборат буд.

Қисми якуми он ҷавобарии ҷиноятиро барои дидаю дониста ғайриқонунӣ ҳабс кардан ва қисми дуюми он ҷавобариро барои дидаю дониста ғайриқонунӣ дастгир кардан пешбинӣ менамуд.

Тафовути моддаи 191 Кодекси ҷиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 аз моддаи 358 КҶ ҶТ дар он зохир мегардад, ки КҶ ҶТ дар қисми 1 моддаи 358 ҷавобариро барои дидаю дониста ғайриқонунӣ дастгир намудан, қисми 2 ҷавобариро барои дидаю дониста ғайриқонунӣ ҳабс кардан ё дар ҳабс нигоҳ доштан ва қисми 3

чавобгариро барои кирдорҳои дар қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда пешбинигардиае, ки боиси оқибатҳои вазнин гардидаанд, мустақар намудааст.

Объекти бевоситаи асосии чинояти мазкурро муносибатҳои ҷамъиятие, ки манфиатҳои адолати судиро дар бар мегиранд, ташкил медиҳад.

Объекти бевоситаи иловагии чинояти мазкурро муносибатҳои ҷамъиятие, ки таъминкунандай ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд доир ба озодии шаҳсӣ ва даҳлнопазирии шаҳсӣ мебошад, ташкил медиҳад.

Ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрвандро доир ба озодии шаҳсӣ ва даҳлнопазирии шаҳсӣ Конститутсиияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат медиҳад. Ҷунончи: – инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олий мебошанд. Ҳаёт, кадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон даҳлнопазиранд. Ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва ҳифз менамояд (м. 5); даҳлнопазирии шаҳсро давлат кафолат медиҳад. Ба ҳеч кас шиканча, ҷазо ва муносибати гайриинсонӣ раво дида намешавад. Мавриди озмоиши маҷбурии тиббӣ ва илмӣ қарор додани инсон манъ аст (қисми 3 моддаи 18); Ҳеч касро бе асоси қонунӣ дастгир, ҳабс кардан мумкин нест (м. 19).

Мувофиқи моддаи 3 Эъломияи умумии ҳуқуқи башар ҳар як инсон ба ҳаёт, озодӣ ва даҳлнопазирии шаҳсӣ ҳақ дорад. Мутобиқи моддаи 9 Эъломияи мазкур бошад, ҳеч касро хударона дастгир, ҳабс ё бадарға кардан мумкин нест.

Дар як модда муқаррар намудани се таркиби чинояти мустанқили алоҳида далолати онро дорад, ки кирдорҳои мазкур аз рӯйи ҳусусият ва дараҷаи ба ҷамъияти хавғонӣ ва аломатҳои объективию субъективӣ ба ҳамдигар монандии зич доранд. Чинояти мазкурро метавон чун намуди маҳсуси баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ, ки аз ҷониби субъекти маҳсус – шаҳси мансабдори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ содир мегардад, мансуб донист<sup>17</sup>.

Ҷабрдидаи чинояти мазкурро дилҳоҳ шаҳси воқеии дидою дониста гайриқонунӣ дастгиршуда (қисми 1), дидою дониста гайриқонунӣ ҳабс кардашуда ё дар ҳабс нигоҳ дошта (қисми 2) ташкил медиҳад.

Тарафи объективии қисми 1 чинояти мазкурро дидою дониста гайриқонунӣ дастгир намудан (бояд дастгирнамоии мурофиавии

<sup>17</sup> Особенная часть Уголовного Кодекса Российской Федерации: комментарий, судебная практика, статистика / Под общ. ред. Председателя Верховного Суда РФ, докт. юрид. наук, проф., заслуженного юриста РФ В.М. Лебедева; отв. ред. канд. юрид. наук, проф., заслуженный юрист РФ А.В. Галахова. М.: Издательский Дом «Городец», 2009. С. 934.

шахси дар содир намудани чиноят гунахгор фахмида шавад, на ин ки дастгирнамоии маъмурӣ) ташкил медиҳад.

Мутобики моддаи 91 КМЧ ҶТ дастгир кардани шахс, яъне ба мақомоти таъқиби чиноятӣ овардани ў ва ба муҳлати кӯтоҳ дар чойҳои маҳсус бо тартиби муқарраркардаи қонунгузорӣ ва КМЧ ҟТ нигоҳ доштан аст. Мувофиқи моддаи 92 КМЧ ҟТ бошад, шахсро бо асосҳои пешбининамудаи қисми 1 моддаи 92 аз лаҳзай боздошт зиёда аз 72 соат, шахси ноболигро бошад, зиёда аз 48 соат боздоштан мумкин нест. Баъди гузаштани ин муҳлат дастгиршуда бояд аз хабс озод карда ё дар ҳакқи ў чораи дигари пешгирии дар КМЧ ҟТ пешбiniшуда татбиқ карда шавад, ба истиснои муқаррароти қисми 5 моддаи 111 КМЧ ҟТ. Оғози муҳлати дастгиршавии шахс лаҳзай воқеан дастгир кардани ў хисоб карда мешавад.

Мутобики моддаи 92 КМЧ ҟТ дастгиркуни ў дар ҳолатҳои зерин қонунӣ ҳисобида мешавад: дар вақти содир кардани чиноят ё бевосита баъди содир кардани он боздошт шуда бошад; шоҳидони ҳодиса, аз он чумла, шахси аз чиноят ҷабрдида бевосита шахси содирнамудаи чиноятро нишон дижанд ё бо тартиби пешбининамудаи моддаи 94 КМЧ ҟТ боздошт намоянд; дар бадан, либос, ашёи ҳамроҳи шахсбуда, дар ҷизҳои истифодакарда, манзил, ҷойи кор ё воситай нақлиёти ў осори баръалои чиноят ошкор карда шуда бошанд, ки аз шарик будани ў дар содир намудани чиноят дарак медиҳанд; агар асосҳои дигари кофии гумонбар шудани шахс дар содир намудани чиноят мавҷуд бошанд, ба шарте, ки вай қӯшиши аз ҷойи ҳодиса ё аз мақомоти таъқиби чиноятӣ пинҳон шуданро карда бошад ё ҷойи зисти доимӣ надошта бошад ё дар маҳалли дигар зиндагӣ кунад ё шахсияташ муайян карда нашуда бошад.

Агар асосҳои дар боло номбаршуда набошанд, vale дигар маълумоте бошанд, ки барои шахсро дар содир намудани чиноят гумонбар менамоянд, он шахсро танҳо дар ҳамон маврид дастгир намудан мумкин аст, ки агар ў қасди гурехтан намояд ё ў ҷойи истиқомати доимӣ надошта бошад, ё агар шахсияти каси гумонбаршаванда муқаррар карда нашуда бошад.

Ҳамзамон, агар асосҳои барои дастгир намудан мавҷуд буда, лекин ба тартиби мурофиавӣ онҳо баррасӣ нашуда бошанд, пас дастгиркуниро метавон чун ғайриқонунӣ эътироф намуд. Зоро мутобики моддаи 94 КМЧ ҟТ ҳангоми дастгир намудани шахси дар содир намудани чиноят гумонбаршуда корманди ваколатдори мақомоти таъқиби чиноятӣ ё дигар шахси босалоҳият вазифадор аст дар ҷойи дастгиркуни воқеъ ба таври шифоҳӣ ба шахс эълон намояд, ки барои содир намудани қадом чиноят ў дастгир карда шудааст, ҳуқуқи ўро ба занги телефонӣ, ё хабар додан ба адвокат ё

хешованди наздик, доштани химоятгар ва даст кашидан аз додани нишондод фаҳмонида, огоҳ намояд, ки нишондодҳои ў метавонанд ба сифати далел дар парвандай чиноятӣ муқобили ў истифода шаванд. Файр аз ин, баъд аз ба мақомоти таъқиби чиноятӣ овардани дастгиршууда шахси мансабдори мақомоти таҳқиқ, таҳқиқбараанд, муфаттиш дар давоми се соат протоколи дастгиркунӣ тартиб медиҳад. Ҳангоми тартиб додани протоколи мазкур ба гумонбаршуда ҳукукҳои ў, ки бо моддаи 46 КМҶ ҶТ пешбинӣ шудаанд, фаҳмонида шуда, дар ин бора дар протоколи дастгиркунӣ сабт карда мешавад. Протоколи дастгиркунӣ ба дастгиршууда эълон карда шуда, аз ҷониби шахси мансабдори онро тартибдода, дастгиршууда, химоятгари ў (агар ў иштирок дошта бошад) ва дигар шахсон, ки дар амалиёти мазкур иштирок кардаанд, имзо карда мешавад. Зиёда аз ин, дар бораи дастгир намудани гумонбаршуда мақомоти таҳқиқ, таҳқиқбараанд ё муфаттиш уҳдадоранд дар давоми 12 соат аз лаҳзаи дастгиркунии воқеии шахс ба прокурори даҳлдор ба таври ҳаттӣ ҳабар диханд ва г.

Инчунин, агар дастгиркунӣ ба асосҳои қонунӣ амалӣ гашта, дар оқибат бо вучуди оне, ки асос барои озод кардани шахс мавҷуд бошаду ў озод карда нашавад, мепиндорем, ки кирдори мазкур низ чун гайриқонунӣ дастгир намудан маҳсуб мейбад. Чунки дар асоси моддаи 99 КМҶ ҶТ дастгиршууда дар асоси қарори (таъиноти) мақомоти пешбуруди мурофиаи чиноятӣ дар ҳолатҳои зерин бояд озод карда шавад, агар: гумони аз тарафи шахс содир шудани чиноят тасдиқ нагардида бошад; асосҳои минбаъд дар ҳабс нигоҳ доштан аз байн рафта бошанд; муқаррар карда шуда бошад, ки дастгиркунӣ бо риоя накарданни қоидаҳои муқаррарномудаи Кодекси мазкур амалӣ шудааст; муҳлати дастгиркунӣ гузашта бошад.

Аз ин лиҳоз, зери мағҳуми гайриқонунӣ дастгир намудан чунин дастгиркуние фаҳмида мешавад, ки бидуни асосҳои муқаррарнамудаи қонун амалӣ гардад ё бо вайрон қардани қоидаҳои баррасии тартиби мурофиавӣ амалӣ гардад ё дастгир намудани шахсе, ки бояд озод карда шавад.

Дидаю дониста гайриқонунӣ дастгир намудан – чинояти тартиби расмидошта буда, аз шаклҳои зуҳурёбии он хотимаёфта ҳисобида мешавад. Масалан, агар дастгиркунӣ бе асосҳои ба он кофӣ амалӣ гардида бошад, он аз лаҳзаи дастгиркунии воқеӣ хотимаёфта ҳисобида мешавад. Агар асосҳои кофӣ барои дастгир намудан чой дошту лекин баъди он протоколи дастгиркунӣ тартиб дода нашуда бошад, чиноят баъди гузаштани 3 соат аз лаҳзаи ба мақомоти таъқиби чиноятӣ овардани дастгиршууда хотимаёфта ҳисобида мешавад (банди 2 моддаи 94 КМҶ ҶТ – баъд аз ба мақомоти таъқиби чиноятӣ овардани дастгиршууда шахси мансабдори мақо-

моти таҳқик, таҳқиқбаранда, муфаттиш дар давоми се соат протоколи дастгиркунӣ тартиб медиҳанд). Агар нисбати гумонбаршуда татбики чораи пешгирий дар намуди ба ҳабс гирифтан татбиқ нагардида бошад, баъди гузаштани 72 соат аз лаҳзай дастгир кардани воеӣ чиноят хотимаёфта эътироф мегардад.

Тарафи субъективии чинояти мазкурро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад, яъне шахси гунаҳгор кирдори ҳаракати ҳудро дарк намуда, дарк менамояд, ки асоси қонунии шахсро дастгир ё ҳабс намудан мавҷуд нест ва хоҳони содир намудани ин кирдорҳо мебошад.

Ангезаҳои дастгиркунӣ гуногун мешаванд: қасос, мансабпрастӣ, манфиат, нодуруст фаҳмидани манфиатҳои хизматӣ ва ғ.

Субъекти ин чиноят маҳсус, яъне роҳбар ё шахси мансабдори мақомоти таҳқик, таҳқиқбаранда, муфаттиш, инчунин роҳбари чойи нигоҳдории гумонбаршуда шуда метавонад.

Судя, ки баръало гайриқонунӣ муҳлати дастгиркуниро тамдид намояд, дар асоси моддаи 349 КҶ ҶТ ба ҷавобагарии чиноятӣ қаршида мешавад.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш, категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи 358 КҶ ҶТ пешбинигардида дараҷаи начандон вазнинро ташкил медиҳад.

Қисми 2 моддаи 358 КҶ ҶТ ҳамчун ҳолати бандубасткунандай чиноят ҷавобагариро барои дидою дониста гайриқонунӣ ҳабс кардан ё дар ҳабс нигоҳ доштан муқаррар намудааст.

Ҳабс кардан ё дар ҳабс нигоҳ доштан чораи пешгирии мурофиавии чиноятӣ буда, тавассути қонунгузории мурофиавии чиноятӣ ба танзим дароварда шуда, ҳабси маъмурӣ аломати тарафи объективии чинояти мазкурро ташкил намекунад. Аз он ҳусус, ки ҳабси маъмурӣ чораи ҷазо буда, аз ҷониби судя таъйин карда шуда, дар ҳолати гайриқонунӣ будани он, судя барои дидою дониста баровардани санади гайриқонунӣ ҷавобгӯ аст (м. 349 КҶ ҶТ)<sup>18</sup>.

Мутобики моддаи 111 КМҶ ҶТ – ба ҳабс гирифтан ба сифати чораи пешгирий бо қарори судя ё таъйиноти суд танҳо дар ҳаққи гумонбаршуда, айборшаванда ё судшавандае татбиқ карда мешавад, ки барои чинояти содиркардаашон қонуни чиноятӣ ҷазоро дар намуди маҳрум кардан аз озодӣ ба муҳлати зиёда аз ду сол пешбинӣ намудааст. Дар мавриҷҳои истисно ин чораи пешгирий, мумкин аст, нисбат ба гумонбаршуда, айборшаванда ё судшаванда оид ба ҷиноятҳо, ки барояшон қонун ҷазои маҳрум кардан аз озодиро ба муҳлати камтар аз ду сол пешбинӣ намудааст, татбиқ

<sup>18</sup> Тафсир ба КҶ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 775.

карда мешавад, ба шарте, ки онҳо дар Ҷумхурии Тоҷикистон ҷойи истиқомати доимӣ надошта бошанд ё шаҳсияташон муқаррар карда нашуда бошад ё ин ки онҳо аз мақомоти таъқиби ҷиноятӣ ё суд пинҳон шуда бошанд ё ҷораи пешгириро риоя накарда бошанд.

Мувофиқи банди 2 Конститутсиия Ҷумхурии Тоҷикистон хеч касро бе асоси қонунӣ дастгир, ҳабс кардан мумкин нест. Дар тақвияти меъёри конститутсионӣ дар моддаи 111 КМҖ ҔТ мустанқар гардидааст, ки ба ҳабс гирифтан ба сифати ҷораи пешгирий бо қарори судя ё таъйиноти суд амалӣ мегардад.

Ҳабс намудан гайриқонунӣ ҳисоб мешавад, агар вай нисбати гумонбаршаванда ва айборшаванда бе асоси қонунӣ ва бо риоя накардани шарт ва шакли мурофиавие, ки қонун муқаррар намудааст, татбиқ шуда бошад. Дар ҳабс нигоҳ доштан гайриқонунӣ ҳисоб мешавад, агар асоси мурофиавии дар ҳабс нигоҳ доштани шахс мавҷуд набошад ва ё муҳлати ин нигоҳдорӣ гузашта бошад.

Таркиби қисми дӯюми моддаи мазкур аз рӯйи конструксияи тарафи объективӣ расмӣ буда, ҷиноят аз лаҳзаи аз тарафи судя баровардани қарор оид ба интиҳоби ҷораи пешгирий дар намуди ба ҳабс гирифтани гумонбаршуда (айборшаванда) хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Пас, субъекти баръало гайриқонунӣ ба ҳабс гирифтан мумкин аст судяе, ки чунин қарорро баровардааст, маҳсуб ёбад. Аммо, дар ин ҳолат судя бояд на ба моддаи 358 КҖ ҔТ, балки бо моддаи 349 КҖ ҔТ барои дидаю дониста гайриқонунӣ баровардани ҳукм, ҳалнома ё дигар санади судӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида шавад.

Агар ҳабс аз тарафи муфаттиш ва шахси таҳқиқбараnda татбиқ қарда шуда, прокурор дидаю дониста ҳабси гайриқонуниро иҷозат дода бошад, дар ин сурат ҷиноят дар ҳамиштирокии прокурор содир гаштааст. Ва ғар ғар прокурор ҳангоми додани иҷозат ба ҳабси пешакӣ бепарвогӣ қарда бошад, дар ин ҳолат у барои хунукназарӣ (моддаи 322 КҖ ҔТ) бояд ба ҷавобгарӣ қашида шавад.

Агар муфаттиш ё таҳқиқбараnda қарори баръало гайриқонунӣ оид ба дарҳост намудани судя ба интиҳоби ҷораи пешгирий дар намуди ба ҳабс гирифтани бароранд, онҳо бояд барои баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ (моддаи 316 КҖ ҔТ) ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида шаванд. Ва агар онҳо чунин кирдорро бо таҳияи ҳуҷҷатҳои бардурӯғ пешниҳод намоянд, бояд барои маҷмӯӣ ҷиноятҳо бо қисми 2 ё қисми 3 моддаи 359 КҖ ҔТ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида шаванд.

Муҳлати нигоҳ доштан дар ҳабс ва тартиби дароз кардани он дар моддаи 112 КМҖ ҔТ ба таври мушахҳас оварда шудааст. Мувофиқи коидаҳои умумӣ ҷораи пешгирий дар намуди ба ҳабс гирифтани ҳангоми тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятӣ набояд аз

ду моҳ зиёд бошад. Қонун ичозат медиҳад, ки дар ҳолати ғайриимкон будани анҷом додани тафтиш дар муҳлати 2 моҳ ва дар сурати набудани асос барои нисбат ба айборшаванда татбиқ намудани чораи дигари пешгири он то 6 моҳ дароз карда шавад. Минбаъд дароз кардани муҳлати дар ҳабс нигоҳ доштан ба муҳлати то 12 моҳ танҳо дар ҳаққи шахсони дар содир намудани чиноятҳои вазнин ё маҳсусан вазнин айборшаванда, инчунин дар ҳаққи шахсони дар худуди Ҷумҳурии Тоҷикистон чиноят содирнамудае, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чойи зисти доимӣ надоранд, мумкин аст, ба шарте, ки барои гумон кардан асосҳои кофӣ бошанд, ки онҳо аз тафтиш ва суд берун аз худуди Ҷумҳурии Тоҷикистон пинҳон мешаванд. Дар ҳолатҳои истисной нисбат ба шахсоне, ки дар содир намудани чиноятҳои маҳсусан вазнин айбор карда мешаванд, ин муҳлат то ба 18 моҳ дароз карда мешавад. Минбаъд ба дароз кардани муҳлати дар ҳабс нигоҳ доштан аз 18 моҳ зиёд роҳ дода намешавад ба истиснои: 18-моҳи муҳлат метавонад дароз карда шавад ҳангоми то лаҳзай анҷом додани шиносшавии айборшаванда ва ҳимоятгари ўбо маводи парвандаи чиноятӣ ва аз ҷониби прокурор ба суд фиристонидани парвандаи чиноятӣ.

Тартиби дароз кардани муҳлати дар ҳабс нигоҳ доштан аз рӯйи муқаррароти моддаи 111 КМЧ ҔТ амалӣ мегардад.

Агар дар асоси талаботи моддаи 111 КМЧ ҔТ ҳабси пешакӣ нисбати гумонбаршуда татбиқ шуда бошад, дар ин ҳолат ба ў бояд аз 10-шабонарӯз дер намонда, аз лаҳзай татбиқи ин чораи пешгири айб эълон карда шавад. Агар дар ин муҳлат айб эълон карда нашавад, чораи пешгири бекор карда мешавад.

Тарафи объективии қисми 2 моддаи 358 КҔ ҔТ ҳаракат (дидаю дониста бе асоси қонунӣ ҳабс кардан, бе асоси қонунӣ дароз кардани муҳлати ҳабс) ва ё бехаракатӣ (озод накардани гумонбаршуда ё айборшаванда бинобар сабаби гузаштани муҳлати дар ҳабс нигоҳ доштан) ташкил медиҳад.

Чинояти мазкур аз мавриди ғайриқонунӣ ворид намудани шаҳс ба ҷойҳои нигаҳдории ҳабсшудагон ба охиррасида ҳисоб мешавад. Агар муҳлати ҳабси пешакӣ ғайриқонунӣ дароз карда шуда бошад ва ё муҳлати он аз вақти дар қонун муқарраршуда гузашта бошад, аз рӯзи дигари рӯзи тамомшавии муҳлат, чиноят баохиррасида ҳисоб мешавад.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиаш, категорияи чинояти дар қисми 2 моддаи 358 КҔ ҔТ пешбинигардида дараҷаи миёнаро ташкил медиҳад.

Қисми 3 моддаи 358 КҔ ҔТ ҳамчун ҳолати бандубасткунандай чиноят ҷавобгариро барои кирдорҳои дар қисми якум ё дуюми ҳамин модда пешбинигардидае, ки боиси оқибатҳои вазнин гар-

диданд, мукаррар намудааст. Аломатҳои мазкур хусусияти баҳогузориро дорад. Ба сифати чунин оқибатҳои вазнин метавонад баромад намояд: муҳлати дурру дароз нигоҳ доштани шахси бегуноҳ дар ҳабс, худкушии ў, бемории вазнин, аз ҷумла бемории рӯҳӣ ва ф.

Қисми сеюми моддаи 358 КҶ ҶТ аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокияш ба категорияи ҷиноятҳои дараҷаи вазнин дохил мешавад.

### Ғайриқонунӣ озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ

Ғайриқонунӣ озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 360 КҶ ҶТ пешбинӣ шуда, аз 1 қисм иборат мебошад.

Калимаҳои ғайриқонунӣ ва озод кардан дар тафсири фарҳанги забони тоҷикӣ чунин маънидод карда шудаанд: – «ғайриқонунӣ – хилофи қонун, бидуни риояи қонун, қонунро риоя накардан»<sup>19</sup>; «озод кардан – раҳо намудан, ба сари ҳуд voguzoштан, ҳалос намудан, раҳонидан, ҷавоб додан»<sup>20</sup>.

Аз тафсири болозикр мушоҳида мегардад, ки ғайриқонунӣ озод кардан маъни онро дорад, ки бар хилофи қонун шахси содир намудаи ҷинояти моддаи 360 КҶ ҶТ раҳо менамояд ё ҷавоб медиҳад.

Объекти бевоситаи асосии ҷинояти мазкурро муносибатҳои ҷамъиятие, ки таъминкунандай фаъолияти мұтадили мақомоти прокуратура, тафтиши пешакӣ ва таҳқикро вобаста ба адолати судӣ ва дар баъзан ҳолатҳо таъминамоии ҷавобгарии ҷиноятIRO ташкил медиҳанд. Объекти бевоситаи иловагии ҷинояти мазкурро муносибатҳои ҷамъиятие, ки таъминкунандай манфиатҳои ҷабрдида мебошанд, хисобида мешавад.

Тарафи объективии ҷинояти мазкурро ғайриқонунӣ озод намудан аз ҷавобгарии ҷиноятни шахсе, ки гумонбар ё айбор дар содир намудани ҷиноят аст, ташкил медиҳад.

Бояд зикр намуд, ки дар КҶ ҶТ институти алоҳида оид ба озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷой дорад (м.м. 72-75, 82, 89 КҶ ҶТ). Лекин бояд иброз дошт, ки институти мазкур танҳо дар ҳолатҳои ҷой доштани асосҳои қонунӣ, ки дар моддаҳои зикргардида

<sup>19</sup> Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ (иборат аз ду ҷилд). Ҷилди 1. А-Н. Зери таҳрири С. Назарзода (раис), А. Сангинов, С. Каримов, М.Х. Султон. Душанбе, 2008. С. 402.

<sup>20</sup> Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ (иборат аз ду ҷилд). Ҷилди 2. О-Я. Зери таҳрири С.Назарзода (раис), А.Сангинов, С.Каримов, М.Х.Султон. Душанбе, 2008. С. 262.

мукаррар гардидаанд, амал менамояд. Аммо, дар ҳолатҳои чой надоштани асосҳои болозикр агар прокурор, шахсе, ки тафтиши пешакӣ ё таҳқиқ мегузаронад қарор дар бораи рад намудан аз оғози парвандаи чиноятӣ ё қарор дар бораи рад намудани истеҳсолоти парвандаи чиноятӣ бароварда, шахси дар содир намудани чиноят гумонбар ё айбдоршавандаро аз ҷавобгарии чиноятӣ озод намояд, ғайриқонунӣ ҳисобида мешавад.

Қонунӣ озод намудан аз ҷавобгарии чиноятӣ дар ҳолатҳое чой дорад, ки шахс чиноят содир намуда, ба ҷавобгарии чиноятӣ ҷалб карда шудааст. Агар субъект чиноят содир накарда бошад, пас на вай ба ҷавобгарии чиноятӣ кашида мешавад ва на аз ҷавобгарии чиноятӣ озод карда мешавад. Ҳангоми содир намудани кирдорҳои чиноятие, ки зохирان ба чиноят алоқамандӣ доранд, вале камаҳаммиятанд (қисми 2, моддаи 17 КЧ), номукаллафӣ (моддаи 24 КЧ), нарасидан ба синну соли муайянкардаи қонунгузории чиноятӣ (моддаи 23 КЧ), ҳолатҳое, ки чиноят будани кирдорро истисно мекунанд (моддаҳои 40-45 КЧ) ва г. шахс ба ҷавобгарии чиноятӣ кашида намешавад ва албатта зарурати ўро аз ҷавобгарии чиноятӣ озод намудан вучуд надорад.

Таҳти мағҳуми озод кардан аз ҷавобгарии чиноятӣ ин даст кашидани давлат дар шахсияти мақомоти ваколатдор аз татбиқи ҷавобгарии чиноятӣ нисбати шахси гунаҳгор дар содир намудани чиноят, вобаста ба аз байн рафтан ва кам гардидани дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии кирдори сордиршуда фаҳмида мешавад.

Мувофиқи моддаи 46 КМЧ ҶТ гумонбаршуда – шахсест, ки нисбат ба ў бо асос ва тартиби мукаррарномудаи КМЧ ҟТ бинобар гумонбар шуданаш дар содир намудани чиноят парвандаи чиноятӣ оғоз гардида, дар ин бора ба ў муфаттиш ё таҳқиқбараんだ ҳабар медиҳад ё ў дастгир карда шудааст ва ё дар ҳаққи ў то пешниҳод кардани айб ҷориӣ пешгирий татбиқ карда шудааст. Мувофиқи моддаи 47 КМЧ ҟТ бошад, айбдоршаванд – шахсе мебошад, ки нисбат ба ў қарор дар бораи ба ҷавобгарӣ кашидан ба сифати айбдоршаванд ба бароварда шудааст.

Озод кардан аз ҷавобгарии чиноятӣ танҳо дар ҳолати мавҷудияти асосҳои татбиқи он имконпазир аст. Асоси татбиқи институти мазкур пеш аз ҳама содир шудани кирдоре, ки дорои тамоми аломатҳои таркиби чиноят мебошад, ба шумор меравад. Агар дар кирдорҳои шахс аломатҳои таркиби чиноят чой надошта бошад, пас масъалаи озод намудан аз ҷавобгарии чиноятӣ бинобар мавҷуд набудани асоси ба ҷавобгарии чиноятӣ кашидан пайдо шуда наметавонад.

Мутобики моддаи 27 КМЧ ҟТ яке аз ҳолатҳое, ки пешбурди парвандаи чиноятиро истисно мекунанд ва дар ҷунун мавриҷҳо

парвандаи чиноятӣ оғоз карда намешавад ва парвандаи оғозшуда қатъ карда мешавад, инҳоянд: ҳангоми гузаштани муҳлати ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидан; ҳангоми қабули санади авф; ҳангоми оштӣ шудани ҷабрдида бо айбдоршавандагӣ оид ба парвандаи чиноятӣ айбдоркуни хусусӣ.

Мувофиқи моддаи 28 КМҖ ҶТ суд, судя, прокурор дар асоси моддаҳои 72, 73, 74, 75 ва 82 КҖ ҶТ, инчунин муфаттиш ва таҳқиқбарандагӣ бо дастрас кардани моддаҳои зикршуда ва бо ризои прокурор ҳукуқ доранд дар мавридиҳои зерин оғози парвандаи чиноятиро рад кунанд ё пешбурди парвандаи чиноятиро бо озод кардани шаҳс аз ҷавобгарии чиноятӣ қатъ кунанд: пушаймонӣ аз кирдор; оштӣ шудан бо ҷабрдида ва барқарор кардани товони зарари расонидашуда; тағиیر ёфтани вазъият; гузаштани муҳлати ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидан; татбиқи санади авф.

Дар асоси қисми 2 моддаи 28 КМҖ ҶТ қатъ кардани пешбурди парвандаи чиноятӣ бо асосҳои дар қисми 1 ҳамин модда пешбинигардида мумкин нест, ба шарте, ки гумонбаршуда, айбдоршавандагӣ ба он розӣ набошанд. Дар ҷунун ҳолат пешбурди парвандаи чиноятӣ идома мейбад. Ва дар асоси қисми 3 ҳамин модда дар бораи рад кардани оғози парвандаи чиноятӣ ё қатъ кардани пешбурди он ба ҷабрдида ҳабар дода, фахмонида мешавад, ки ў ҳукуқ дорад дар давоми панҷ шабонарӯз аз таъйиноти суд ё қарори прокурор, муфаттиш, таҳқиқбарандагӣ нисбат ба масъалаи зикршуда мувофиқан ба суди болоӣ ё прокурори болоӣ арз намояд.

Агар гайриқонунӣ озод кардан аз ҷавобгарии чиноятӣ бо соҳтакории далелҳо алоқамандӣ дошта бошад, пас кирдори содирнамудаи шаҳси чинояткор бо маҷмӯи чиноятҳо аз рӯйи моддаҳои 360 ва 359 КҖ ҶТ бандубаст карда мешавад.

Таркиби чинояти мазкур аз рӯйи конструксия расмӣ буда, чиноят аз лаҳзаи баровардани қарор оид ба рад намудан аз оғози парвандаи чиноятӣ ё қатъ намудани истеҳсолоти парвандаи чиноятӣ хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Субъекти моддаи 360 КҖ ҶТ маҳсус, яъне прокурор, муфаттиш ва таҳқиқбарандагӣ эътироф мегардад. Дар ҳолати аз тарафи суда ҳангоми айбдории хусусӣ гайриқонунӣ озод намудани гумонбар ё айбдоршавандагӣ кирдори ў мувофиқи моддаи 349 КҖ ҶТ бандубаст карда мешавад.

Тарафи субъективии чинояти мазкурро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад, яъне шаҳси гунахгор дарк менамояд, ки шаҳси дар содир намудани чиноят гумонбар ё айбдоршавандаро гайриқонунӣ аз ҷавобгарии чиноятӣ озод менамояд ва хоҳони содир намудани ин кирдор мебошад.

Ангезаҳои кирдори чинояткор гуногун шуда метавонанд ва дар бандубости чиноят аҳаммият надоранд. Агар кирдорҳои болозикр бо гирифтани пора алоқамандӣ дошта бошанд, пас кирдорҳои чинояткор бо маҷмӯи чиноятҳо аз рӯйи моддаҳои 360 ва 319 КҔ ҶТ бандубаст мегарданд.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш, категорияи чинояти дар моддаи 360 КҔ ҶТ пешбинигардида, дараҷаи миёнаро ташкил медиҳад.

### **§ 3. Чиноятҳои бо мақсад ва вазифаҳои фаъолияти мақомоти судӣ таҷҷовузкунанда**

#### **Монеъ шудан ба татбиқи адолати судӣ, таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ**

Монеъ шудан ба татбиқи адолати судӣ, таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 345 КҔ ҶТ пешбинӣ гардида, аз се қисм иборат мебошад.

Дар қисми якуми моддаи мазкур, дар ҳар шакл даҳолат кардан ба фаъолияти суд бо мақсади монеъ шудан ба татбиқи адолати судӣ ва дар қисми дуюм дар ҳар шакле даҳолат кардан ба фаъолияти прокурор, муфаттиш ё таҳқиқбаранда бо мақсади монеъ шудан ба ҳамаҷониба, пурра ва объективии таҳқиқ ё тафтиши пешакии парванда пешбинӣ карда шудааст, яъне ҳамин кирдорҳо аз ҷониби шаҳс агар бо истифодаи мақоми хизматии худ содир шуда бошад, қисми сеюми моддаи мазкурро ташкил медиҳад.

Объекти бевоситаи ин чиноят – фаъолияти мӯътадили адолати судӣ, таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ ба ҳисоб меравад.

Тарафи объективии чинояти мазкур дар ҳар шакл даҳолат кардан ба фаъолияти суд бо мақсади монеъ шудан ба татбиқи адолати судӣ ва дар ҳар шакле даҳолат кардан ба фаъолияти прокурор, муфаттиш ё таҳқиқбаранда бо мақсади монеъ шудан ба ҳамаҷониба, пурра ва объективии таҳқиқ ё тафтиши пешакии парванда аз ҷониби шаҳс бо истифодаи мақоми хизматӣ ба ҳисоб меравад.

Судҳо дар фаъолияти худ мустақил мебошанд. Умуман ягон мақомот ё шаҳсони ҳуқуқӣ таъмини татбиқи адолати судиро ба уҳдаи худ гирифта наметавонанд. Ҳокимияти судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мустақил мебошад. Мустақилияти судяҳо дар Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» пешбинӣ карда шудааст, ки мувоғики моддаи 8-уми он, мустақилияти суд таъмин мегардад бо: тартиби маҳсуси интихоб, таъйин, озод ва бозхонд шудан; даҳлнопазирии судя; амалӣ намудани адолати судӣ тибқи тартиби муқарраркардаи

қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон; манъи ҳамагуна даҳолат ба фаъолияти судя дар амалӣ намудани адолати судӣ бо таҳди чавобгарӣ; чавобгарӣ барои беҳтиромӣ нисбати суд, судя; ҳуқуки ба истеъло баромадан, бо ҳоҳиши худ ба кори дигар гузаштан, аз вазифа озод шудан, ба нафақа баромадан ва бозхонди судя; муҳайё намудани шароити ташкилӣ ва моддӣ – техникӣ барои фаъолияти судҳо; мувофиқи мақом аз ҳисоби давлат аз ҷиҳати моддӣ ва иҷтимоӣ таъмин намудани судя.

Дар ягон ҳолат бо мақсади монеъ шудан ба татбиқи адолати судӣ ба фаъолияти суд даҳолат кардан мумкин нест. Даҳлолат кардан ба фаъолияти татбиқи адолати судӣ маънои онро дорад, ки аз ҷониби шаҳс бо истифода аз мақоми хизматӣ, таъсиррасонии гайриқонунӣ нисбат ба суд, судяҳо ва машваратчиёни ҳалқӣ, инчунин дигар ҳайати суд расонида мешавад. Таъсиррасонӣ метавонад дар шакли ҳоҳиш аз ҷониби шаҳс бо истифодаи мақоми хизматӣ, ҳал кардани парванда бар ивази пора ё ваъдаи пора, таҳдид аз ҷониби шаҳс бо истифода аз мақоми хизматӣ, зарар расонидан ба наздикини суд ё судя, риоя накардани мустақилияти судя ва гайра зоҳир гардад.

Аз ҷониби шаҳс бо истифодаи мақоми хизматӣ дар ҳар шакле даҳолат кардан ба фаъолияти прокурор, муфаттиш ё таҳқиқбарандо ба мақсади монеъ шудан ба ҳамаҷониба, пурра ва объективии таҳқиқ ё тафтиши пешакии парванда манъ мебошад.

Қонуни конститутсионии Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти прокуратура» дар моддаи ҳафтум даҳолат накардан ба фаъолияти прокуратуруро пешбинӣ намудааст, ки мувофиқи талаботи меъёри мазкур, даҳолат кардани мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъияти ва динӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои дигар, воситаҳои аҳбори омма ва намояндагони онҳо, инчунин шаҳсони мансабдор ба фаъолияти прокуратура дар амалӣ намудани назорат ба иҷрои қонунҳо, тафтиши ҷиноятҳо ва дигар қонунвайронкуниҳо манъ аст. Ба ҳар восита таъсир расонидан ба коркунони прокуратура бо мақсади монеъ шудан дар амалӣ намудани фаъолияти вазифавиашон ё фишор овардан бо мақсади қабул кунонидани қарори гайриқонунӣ боиси чавобгарии пешбининамудаи қонун мегардад.

Монеъ шудан ба фаъолияти муфаттишро аз ҷониби шаҳс бо истифодаи мақоми хизматӣ низ моддаи мазкур пешбинӣ кардааст. Тибқи талаботи моддаи 6 Кодекси муровфиавии ҷиноятии Ҷумхурии Тоҷикистон муфаттиш шаҳси мансабдори давлатӣ буда, дар доираи салоҳияти муқаррарнамудаи ин Кодекс ваколатдор аст тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятиро анҷом дихад. Оид ба ҳаматарафа, пурра ва объективона тафтиши пешакии парванда аз

чониби муфаттиш бояд дар ягон ҳолат дахолат карда нашавад. Тафтиши парвандахои чиноятӣ вобаста ба тобеияти тафтишотӣ аз чониби муфаттишони мақомоти прокуратура, корҳои дохилӣ, амнияти миллӣ, мубориза бо коррупсия, назорати маводи нашъаовар анҷом дода мешавад. Аз ҳамин лиҳоз, ба фаъолияти онҳо ягон мақомот ҳуқуқи дахолат карданро надорад. Даҳолат кардани шаҳс бо истифода аз мақоми хизматӣ ба фаъолияти муфаттиш аз он иборат аст, ки бо талаби шаҳси масабдор мумкин аст, ки парвандай чиноятиро қатъ кунад, шаҳсро гайриконунӣ аз ҷавобагарии чиноятӣ озод кунад, моддаҳои КҶ ҶТ-ро нодуруст бандӯбаст намояд ва гайра.

Шаҳси таҳқиқи парвандахои чиноятиро анҷомдиҳанда, кормандони мақомоти таҳқиқ ба ҳисоб мераванд, ки дар доираи салоҳияти худ доир ба парвадаи чиноятӣ тафтишро дар шакли таҳқиқ ба амал бароварда, парвандаро ба истехсолоти худ қабул намудааст ва онро ба амал мебарорад.

Аз рӯйи конструксияи тарафи объективии чиноят таркиби чинояти мазкур расмӣ мебошад, яъне аз лаҳзай даҳолат кардан ба фаъолияти суд, прокурор, муфаттиш ё таҳқиқбараанд аз чониби шаҳс бо истифодаи мақоми хизматии худ чиноят хотимаёфта эътироф мешавад.

Тарафи субъективии чинояти мазкурро гуноҳ дар шакли қасди бевоситаро ташкил медиҳад, яъне гунаҳгор ба ҷамъият ҳавғонок будани ҳаракати (бехаракатии) худро дарк мекунад, имконият ё ногузирӣ фаро расидани оқибати барои ҷамъият ҳавғонокии онро пешбинӣ мекунад ва ҳоҳони фаро расидани он мебошад. Ангезаи чинояти мазкур метавонад гуногун бошад.

Субъекти чиноят дар қисми 3 моддаи мазкур маҳсус ба ҳисоб меравад, яъне шаҳсе, ки мансаби давлатиро ишғол намудааст ва бо истифода аз мақоми хизматӣ чинояти мазкурро содир намудааст.

### **Беэҳтиромӣ нисбати суд**

Ҷавобагарии чиноятӣ барои беэҳтиромӣ нисбати суд дар моддаи 355 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидааст, ки аз 2 қисм иборат мебошад.

Мувофиқи моддаи 87 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон «судяҳо дар фаъолияти худ мустақил буда, танҳо ба Конститутсия ва қонун итоат мекунанд. Даҳолат ба фаъолияти онҳо манъ аст». Чунин кафолати конститутсионӣ ифодакунандай он мебошад, ки ҳеч як шаҳс наметавонад ба фаъолияти қонунии суд даҳолат намояд, аз ҷумла нисбати суд беэҳтиромӣ зоҳир намояд ё нисбати ў таҳқирро раво бинад. Моддаи 355 КҶ ҶТ таъминкунандай чунин

кафолат буда, хангоми беътиромй ё таҳқир нисбат ба иштирокчи-  
ёни мурофиаи судӣ ҷавобгарии чиноятиро мустакар намудааст.

Объекти чинояти мазкуурро муносибатхой чамъятие, китайминкунданаи фаъолияти қонунииadolati судӣ, обрӯ ва нуфузи суд ва дигар иштирокчиёни маҷлиси судӣ мебошанд, ташкил медиҳад. Ин маънои онро дорад, ки дар натиҷаи содир намудани ин чиноят ҷараёни мұттадили фаъолияти қонунииadolati судӣ вайрон гардида, пурра, ҳаматарафа ва холисона баррасй намудани парвандаҳо халалдор шуда, фазои ахлоқи ҳамидаи иштирокчиёни маҷлиси судӣ вайрон мегардад.

Тарафи объективии чинояти мазкур аз ҳаракатхой мустақилонаи чинояткоронаи ба ҷамъият ҳавфнок иборат мебошад, ки инҳоро дар бар мегирад:

1. беэхтиромй нисбати суд, ки дар таҳқири иштирокчиёни му-рофиаи судӣ ифода ёфтааст;
  2. таҳқири судя;
  3. таҳқири машваратчӣ;
  4. таҳқири шахси дигаре, ки дар татбиқи адолати судӣ ишти-рок мекунад.

Мувофиқи қисми 1 моддаи 355 КҖ ҶТ танҳо шахсе ба ҷавоб-  
гарии чиноятӣ кашидা мешавад, ки беътиромиро нисбати суд, ки  
дар таҳқири иштирокчиёни мурофиаи судӣ ифода ёфтааст, (ба гайр  
аз судя, машваратчӣ ва шахси дигаре, ки дар татбиқи адолати судӣ  
иштирок мекунад) анҷом дихад.

Калимаҳои беэҳтиромӣ ва таҳқир дар тафсири фарҳангӣ забони тоҷикӣ чунин маънидод карда шудаанд: – «беэҳтиромӣ – эҳтиром накардан, бехурматӣ, беиззатӣ, иззату эҳтироми касеро ба ҷо наовардан, нисбат ба касе бехурматӣ кардан»<sup>1</sup>; «таҳқир – хор доштан, хор шумурдан, ҳақир гирифтан, ҳақорат, хорӣ»<sup>2</sup>.

Мутобики банди 5 моддаи 5 Конуни конституционии Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Чумхурии Тоҷикистон», мурофиа ба тарзи мубоҳиса ва дар асоси баробарии тарафҳо сурат мегирад<sup>3</sup>. Лекин ин ифодакунандаи он нест, ки зимни мурофиаи судӣ нисбат ба суд ё дигар иштирокчиёни му-

<sup>1</sup> Фарҳанги тафсирӣ забони тоҷикӣ (иборат аз ду ҷилд). ҷилди 1. А-Н. Зери таҳрири С. Назарзода (раис), А. Сангинов, С. Каримов, М.Х. Султон. Душанбе. 2008. С. 200.

2 Фарҳанги тафсирӣ забони тоҷикӣ (иборат аз ду чилд). Ҷилди 2. О-Я. Зери таҳрики С.Назарзода (раис), А.Сангинов, С.Каримов, М.Ҳ.Султон. Душанбе, 2008. С. 326.

<sup>3</sup> Қонуны конституциянин Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Чумхурии Тоҷикистон» аз 26-уми июли соли 2014, № 1084 // Адлия: Махзани муттамаркази иттилоотӣ-хукукии ҶТ Шакли 7.0.

рофиаи судй беэхтиромй, беиззатй, ҳақорат ва ё алфози қабеху дурушт, ки дар гуфттору кирдори шахс метавонад зохир гардад ва он пастзанандай шаъну шараф ва қадру қиммати иштирокчиёни мурофиаи судий мебошад, раво дониста шавад.

Зери мафхуми иштирокчиёни мурофиаи судий ҳамаи он иштироккунандагоне фаҳмида мешавад, ки ҳолати ҳукукии онҳоро қонунгузории мурофиаи чиноятӣ, маъмурӣ, шаҳрвандӣ, конституционӣ, ҳочагӣ муқаррар намудааст (прокурор, ҳимоятчӣ, судшаванда, ҷабрдида, даъвогари гражданий, намояндагони онҳо, таражфҳо, шахсони сеюм ва дигарон), ба гайр аз судя ва машваратчиёни ҳалқӣ.

Қисми 2 моддаи 355 КҶ ҶТ ҳамчун ҳолати бандубасткунандай чиноят ҷавобгариро барои ҳаракатҳои номбаршуда нисбат ба судя, машваратчӣ ва шахси дигаре, ки дар татбиқи адолати судий иштирок мекунад, муқаррар намудааст.

Ҷой ва вакти содир намудани чиноят дар моддаи баррасиша-ванда ба сифати аломати ҳатмӣ баромад менамоянд.

Таркиби чинояти мазкур аз рӯи конструксия расмӣ буда, чиноят аз лаҳзаи содир намудани яке аз ҳаракатҳои дар боло номбаршуда хотимаёфта ҳисобида мешавад. Агар ҳаракатҳои мазкур дар шакли ҳаттӣ пешниҳод шуда бошад, пас чиноят аз лаҳзаи ба он шинос шудани яке аз иштирокчиёни мурофиаи судий хотимаёфта маҳсуб меёбад.

Тарафи субъективии чинояти мазкур гуноҳ дар шакли қасди бевосита ба ҳисоб меравад, яъне гунаҳгор ҳангоми беэхтиромй ё таҳқир нисбат ба суд ба ҷамъият ҳавғонок будани ҳаракати худро дарк карда, имконияте ё ногузирӣ фаро расидани оқибати ба ҷамъият ҳавғоноки онро пешбинӣ намуда, ҳоҳони фаро расидани он мебошад.

Ангеза ва мақсади чиноят гуногун буда метавонад (кассос, ҳасад ва ғ.) ва он барои бандубости чиноят аҳаммият надорад.

Субъекти чинояти мазкур шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида ба ҳисоб меравад. Шахси гунаҳгор метавонад ё иштирокии мурофиа ё дилҳоҳ шахс, ки дар толори мурофиаи судий иштирок менамояд, бошад.

Категорияи чинояти мазкур начандон вазнин эътироф мешавад.

### **Таҳдид ё зӯроварӣ вобаста ба амалбарории адолати судӣ, таҳқиқ ё тафтиши пешакӣ**

Ҷавобгарии чиноятӣ барои таҳдид ё зӯроварӣ вобаста ба амалбарории адолати судӣ, таҳқиқ ё тафтиши пешакӣ дар мод-

даи 356 КЧ ҖТ пешбинӣ карда шудааст, ки аз се қисм иборат мебошад.

Мувофики моддаи 4 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҳокимиияти судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, манғиатҳои давлат, ташкилоту муассисаҳо, қонунияти адолатро, ки Конститутсиия Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон эълон намуудаанд, хифз менамояд.

Мутобики моддаи 87 Конститутсиия Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 7 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» бошад, даҳолат ба фаъолияти суд манъ аст. Дар ҳар шакл даҳолат кардан ба фаъолияти суд бо мақсади монеъ шудан ба татбики адолати судӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон боиси ҷавобгарӣ мегардад.

Чунин кафолати конститутсионӣ ифодакунандаи он мебошад, ки ҳеч як шахс наметавонад ба фаъолияти қонунии суд даҳолат намояд, аз ҷумла таҳдид ё зӯровариро вобаста ба амалбарории адолати судӣ, таҳқиқ ё тафтиши пешакӣ раво бинад. Моддаи 356 КЧ ҖТ таъминкунандаи чунин кафолат буда, ҳангоми таҳдид, расонидани заар ба саломатӣ вайрон ё несту нобуд кардани молу мулк нисбат ба иштирокчиёни мурофиаи судӣ бо мақсади вобаста ба амалбарории адолати судӣ, таҳқиқ ё тафтиши пешакӣ ҷавобгари чиноятиро муқаррар наменамояд.

Объекти бевоситаи асосии чинояти мазкурро муносибатҳои ҷамъиятие, ки таъминкунандаи ба амалбарории адолати судӣ, таҳқиқ ё тафтиши пешакӣ мебошад, ташкил медиҳад.

Объекти бевоситаи иловагии чинояти мазкурро муносибатҳои ҷамъиятие, ки таъминкунандаи ҳаёт, саломатӣ, бехатарӣ ва моликияти судя, машваратчии ҳалқӣ, прокурор, муфаттиш, таҳқиқбарапанд, адвокат, эксперт, тарҷумон, пристави суд ё котиби суд, инчунин суд, ҳамчунин наздикони онҳо вобаста ба гузаронидани таҳқиқ, тафтиши пешакӣ, баррасии парванда ё мавод дар суд ё иҷрои ҳукм, ҳалномаи суд ё санади дигари судӣ (ҳамзамон, фаъолияти мультадили тамоми мақомот, ки зикр нагардидаанд оид ба амалбарории адолати судӣ вобаста ба гузаронидани таҳқиқ, тафтиши пешакӣ, баррасии парванда ё мавод дар суд ё иҷрои ҳукм, ҳалномаи суд ё санади дигари судӣ) ташкил медиҳад.

Предмети чинояти мазкурро (ҳангоми таҳдид ба ҳуқуқҳои молу мулкӣ) моликияти мушаххаси ҷабрдида ташкил медиҳад.

Ҷабрдидаи ин чиноят дар диспозитсиия модда ба таври мушаххас муқаррар гардидааст, ки инҳоро ташкил медиҳанд: судя,

машваратчии халқӣ, прокурор, муфаттиш, таҳқиқбараанд, адвокат, эксперт, тарҷумон, пристави суд ё котиби суд, инчунин суд ва наздикини онҳо (ҳамзамон, шахсони дар қисми 1 моддаи мазкур зикрнагардида) ташкил медиҳанд. Шахсони номбаршуда дар Кодекси мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин маъни-дод карда шудаанд:

Судя – шахси мансабдоре, ки барои ба амал баровардани адолати судӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъйин ё интихоб гардидааст;

Машваратчиёни халқӣ – шахсоне маҳсуб мейёбанд, ки ҳангоми ба амал баровардани адолати судӣ аз тамоми ҳуқуқҳои судя исти-фода мебаранд;

Прокурор – шахси мансабдори давлатӣ буда, дар доираи са-лохияти худ айбдоркуниро аз номи давлат ба амал бароварда, дар ҳамаи давраҳои мурофиавии чиноятӣ таъқиби онро мутобики Кодек-си мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамояд;

Муфаттиш – шахси мансабдори давлатӣ буда, дар доираи са-лохияти муқаррарнамудаи Кодекси мазкур ваколатдор аст тафти-ши пешакии парвандаи чиноятиро анҷом дихад;

Таҳқиқбараанд – шахси мансабдори давлатӣ буда, дар доираи салохиияти муқаррарнамудаи қонунгузории мурофиавии чиноятӣ ваколатдор аст, ки парвандаи чиноятиро, ки тафтиши пешакии онҳо шарт нест, анҷом дихад<sup>1</sup>;

Ҳимоятгар (адвокат) – шахсе, ки ҳангоми пешбуруди парвандаи чиноятӣ ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии дастгиршуда, гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда ва маҳкумшударо ҳифз намуда, ба онҳо ба ҳар восита ва усули манъ накардани қонун ёрии ҳуқуқӣ мерасонад;

Коршинос (эксперт) – ба сифати дигар иштирокчиёни муро-фиавии чиноятӣ баромад намуда, дар ҳолатҳое даъват карда меша-вад, ки барои пешбуруди таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ё ҳангоми муҳокимаи судии парванда ба дониши маҳсус дар соҳаи илм, тех-ника, фарҳанг ё қасбу ҳунар зарурат ба миён ояд<sup>2</sup>;

Тарҷумон – шахсест, ки забонҳои барои тарҷума зарурро медонад ва барои иштирок дар амалҳои тафтишию судӣ дар ҳо-латҳое, ки гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда, ҳимоят-гарони онҳо ё ҷабрдида, даъвогари гражданий, ҷавобгари граж-данӣ ё намояндагони онҳо, инчунин шоҳидон ва дигар иштирок-чиёни мурофиавии забонеро, ки пешбуруди парванда ба воситай он

<sup>1</sup> Ҳуқуқи мурофиавии чиноятӣ: китоби дарсӣ / Зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсент Н.А. Қурдатов. Душанбе, 2016. С. 99.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо. С. 108.

анчом дода мешавад, намедонанд, инчунин барои тарҷумаи маводи хаттӣ даъват карда мешавад;

Котиби маҷлиси суд – шаҳсест, ки ҳозир шудани шаҳсонеро, ки бояд дар маҷлиси суд иштирок кунанд, тафтиш намуда, бо супориши раиси қунандагӣ дигар амалҳои пешбининамудаи Кодекси мазкурро анчом медиҳад. Ҳамзамон, котиби маҷлиси суд протоколи маҷлиси судро тартиб медиҳад. У вазифадор аст амал ва қарори суд, инчунин амали иштирокчиёни мурофиаро, ки дар ҷараёни маҷлис чой доштанд, пурра ва саҳех дар протокол инъикос намояд;

Суд – мақомоти ҳокимиюти судӣ, ки ба низоми судии Ҷумҳурии Тоҷикистон шомил буда, парвандоҳои ҷиноятиро ба таври дастаҷамъӣ ва ё танҳо баррасӣ мекунад (Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Суди ҳарбӣ, суди Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон, судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия);

Хешовандони наздик – падару модар, фарзандон, фарзандхондагон, фарзандҳондашудагон, бародарон ва ҳоҳарон, бобо, бибӣ (модаркалон), набера, инчунин ҳамсар.

Тавоғути ҷиноятӣ мазкур аз моддаи 328 КҔ ҔТ (Истиғодай зӯроварӣ ба муқобили намояндаи ҳокимиюти суд) дар объекти бевосита ва ҷабрдидаи ҷиноят мебошад, ки ҷабрдидаи онро намояндаи ҳокимиюти ташкил медиҳад.

Тарафи объективии ин ҷиноятро ҳаракатҳои мустақилонаи ҷинояткоронаи ба ҷамъият ҳавғонок дар шакли таҳдид ташкил медиҳад: таҳдиди күштан, таҳдиди расонидани зарар ба саломатӣ, таҳдиди вайрон ё несту нобуд кардани молу мулк.

Мувоғики қисми 1 моддаи 356 КҔ ҔТ танҳо шахсе ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида мешавад, ки таҳдиди күштан, расонидани зарар ба саломатӣ, вайрон ё несту нобуд кардани молу мулкро нисбати судя, машваратчии ҳалқӣ, прокурор, муфаттиш, таҳқиқбараанд, адвокат, эксперт, тарҷумон, пристави суд ё котиби суд, инчунин суд ва наздиқони онҳо вобаста ба гузаронидани таҳқиқ, тафтиши пешакӣ, баррасии парвандагӣ мавод дар суд ё иҷрои ҳукм, ҳалномаи суд ё санади дигари судӣ анҷом дихад.

Калимаи таҳдид дар тафсири фарҳангӣ забони тоҷикӣ чунин маънидод карда шудааст: таҳдид – таъсиррасонии рӯҳӣ ба ҷабрдида бо мақсади иваз намудани ҳаракатҳои ў бо ҳоҳиши талаботи таҳдидкунандагӣ фаҳмида мешавад<sup>3</sup>.

Дар ҳуқуқи ҷиноятӣ бошад, зери калимаи таҳдид – таъсиррасонии рӯҳӣ ба ҷабрдида бо мақсади иваз намудани ҳаракатҳои ў бо ҳоҳиши талаботи таҳдидкунандагӣ фаҳмида мешавад<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Фарҳангти тафсирии забони тоҷикӣ (иборат аз ду ҷилд). Ҷилди 2. О-Я. Зери таҳрири С.Назарзода (раис), А.Сангинов, С.Каримов, М.Х.Султон. Душанбе, 2008. С. 326.

Мутобиқи чинояти мазкур таҳдид метавонад дар шакли даҳонӣ, хаттӣ ва ё намоиш додан бе ҳарф задан аз тарафи худи таҳдидкунанда ва ё ба тарики шахси сеом ба анҷом расонида шавад.

Таҳдид дар назди омма (дар маҷлисгоҳи судӣ) ва ё дар ҳолати ҳузур надоштани шахсони сеом низ амалӣ шуда метавонад<sup>5</sup>. Аммо, баёни таҳдид дар ғойбии судя, машваратчии ҳалқӣ, прокурор, муфаттиш, таҳқиқбаранд, адвокат, эксперт, тарҷумон, пристави суд ё котиби суд, инчунин суд ва наздикини онҳо вобаста ба гузаронидани таҳқик, тафтиши пешакӣ, баррасии парванда ё мавод дар суд ё иҷрои ҳукм, ҳалномаи суд ё санади дигари судӣ таркиби чинояти мазқурро ташкил намедиҳад.

Барои ба ҷавобгарии чинояти ҷалб намудан бо моддаи 356 КҶ ҶТ аҳаммият надорад, ки дар қадом суд ва нисбати қадом парвандаи чинояти кирдори таҳлилшаванда содир гардидааст. Яъне, ҷойи содир намудани чиноят (суд, ҳона, ҷойи ҷамъиятӣ, кӯча) барои чинояти мазқур аҳаммият надорад.

Чинояти баррасиshawанда бояд доир ба ғаъолияти қонунии ҷабрдиагони дар боло номбаргардида содир гардад. Агар кирдорҳои дар диспозитсияи моддаи мазқур пешбинигардида ба ғаъолияти қонунии ҷабрдиагони болозикр вобаста набуда, аз рӯйи ангезаҳои шахсӣ содир гардад, кирдор бо моддаҳои чиноята бо муқобили шахсияти КҶ ҶТ бандубаст карда мешавад.

Категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи 356 КҶ ҶТ пешбинигардида начандон вазнин ташкил медиҳад.

Таркиби чинояти мазқур аз рӯйи конструксия расмӣ буда, чиноят аз лаҳзаи содир намудани яке аз ҳаракатҳои дар диспозитсияи модда пешбинигардида новобаста аз оне, ки дар оянда онҳо омалӣ гардидаанд ё не, хотимаёфта ҳисобида мешавад. Агар таҳдидҳо амалӣ гардидаанд, пас кирдори мазқур ҳамчун маҷмӯи чиноят бо моддаи мазқур ва дигар моддаҳои даҳлдори КҶ ҶТ бандубаст карда мешаванд.

Тарафи субъективии чинояти мазқур гуноҳ танҳо дар шакли қасди бевоситаро ташкил медиҳад. Шахси гунаҳгор дарк менамояд, ки таҳдид ё зӯровариро вобаста ба амалбарории адолати судӣ, таҳқиқ ё тафтиши пешакӣ раво дида истодааст ва ҳоҳони фаро расидани он мебошад.

Мақсад ва ангеза дар ин чиноят ба сифати аломати ҳатмӣ ба ҳисоб мераванд.

<sup>4</sup> Уголовное право России. Особенная часть: В двух полутомах. Второй полутом / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. М., 2005. С. 417.

<sup>5</sup> Тафсир ба КҶ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 771.

Мақсади чиноят бояд дахолат кардан ба баамалбарории адолати судӣ, таҳқиқ ё тафтиши пешакӣ бошад.

Ангезаи чиноятро бошад, интиқоми ҷабрдида оид ба фаъолияти қонунии ӯ вобаста ба гузаронидани таҳқиқ, тафтиши пешакӣ, баррасии парванда ё мавод дар суд ё иҷрои ҳукм, ҳалномаи суд ё санади дигари судӣ ташкил медиҳад.

Агар дар кирдори содиргардида мақсад ва ангезаи болозикр вуҷуд надошта бошад, ҷавобгарии чиноятӣ бо моддаи 356 КҶ ҶТ истисно мегардад ва кирдори содиргардида мумкин аст, бо моддаҳои чиноята бо муқобили шаҳсият ё тартиботи идоракунӣ бандубаст карда шавад.

Субъекти чинояти баррасишавандаро шаҳси воқеии мукаллафи ба синни 16 расидаро ташкил медиҳад.

Қисми 2 моддаи 356 КҶ ҶТ ҳамчун ҳолати бандубасткунандаи чиноят ҷавобгариро барои бо сабаби гузаронидани таҳқиқ, тафтиши пешакӣ, баррасии парванда ё мавод дар суд ё иҷрои ҳукм, ҳалномаи суд ё санади дигари судӣ нисбати шаҳсони дар қисми якуми ҳамин модда зикргардида, истифода намудани зӯроварӣ, ки барои ҳаёт ва саломатиашон ҳавғонок нест муқаррар намудааст. Таҳти мағҳуми зӯроварие, ки барои ҳаёт ва саломатӣ ҳавғонок нест, бояд лату кӯб ё содир кардани дигар ҳаракатҳои зӯроваронае, ки бо расонидани дардҳои ҷисмонӣ ба ҷабрдида ё маҳдуд кардани озодии ӯ (бастани дастҳо, истифода намудани дастбандҳо, дар бинои маҳкам монандан ва ғайра) алокаманданд, фахмида шавад<sup>6</sup>.

Кирдори дар моддаи 116 КҶ ҶТ (Лату кӯб) пешбинигардида пурра, дар қисми 2 моддаи 356 КҶ ҶТ дарҷ ёфта, бандубости иловагиро талаб наменамояд.

Категорияи чинояти дар қисми 2 моддаи 356 КҶ ҶТ пешбинигаридаро дараҷаи миёна ташкил медиҳад.

Қисми 3 моддаи 356 КҶ ҶТ ҳамчун ҳолати маҳсусан бандубасткунандаи чиноят ҷавобгариро барои кирдорҳои дар қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда пешбинишуда бо истифода намудани зӯроварӣ, ки барои ҳаёт ва саломатӣ ҳавғонок аст, муқаррар намудааст. Таҳти мағҳуми зӯроварие, ки барои ҳаёт ва саломатӣ ҳавғонок аст, бояд чунин зӯроварие, ки ба расонидани зарари вазнин ва миёна ба саломатии ҷабрдида оварда расонида бошад, ҳамчунин расонидани зарари сабук ба саломатӣ, ки боиси вайроншавии

<sup>6</sup> Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, № 3, аз 25-уми июни соли 2004 «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандаҳои марбут ба дузӣ, қаллобӣ, горатгарӣ ва роҳзандӣ» // Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 40-41.

күтохмуддати саломатӣ ё гум кардана устуровии на он қадар зиёди қобилияти умумии меҳнат гардидааст, фаҳмида шавад<sup>7</sup>.

Бинобар сабаби оне, ки аломатҳои чиноятҳои дар моддаҳои 110-115 ва 117 КҶ ҶТ пешбинигардида фарогири қисми З моддаи 356 КҶ ҶТ мебошанд, бандубости иловагиро бо моддаҳои номбаршуда талаб наменамояд.

Категорияи чинояти дар қисми З моддаи 356 КҶ ҶТ пешбинигардидаро дараҷаи вазнин ташкил медиҳад.

#### **§ 4. Чиноятҳое, ки ба тартиби мурофиавии гирифтани далел аз рӯйи парвандга таҷовуз меоранд**

##### **Дидаю дониста расонидани хабари бардуруғ**

Дидаю дониста расонидани хабари бардуруғ ҳамчун чиноят дар моддаи 346 КҶ ҶТ пешбинӣ шуда, аз З қисм иборат мебошад.

Чинояти мазкур дар Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон, ки аз 17 августи соли 1961 қабул шудааст, дар моддаи 193 ҳамчун чиноят пешбинӣ шуда ва аз ду қисм иборат буд.

Объекти бевоситаи чинояти номбурдаро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил медиҳанд, ки ба ҳифзи адолати судӣ равона карда шудааст.

Тарафи объективии чинояти мазкурро ҳаракатҳои фаъоли шаҳс ташкил медиҳад, ки дар дидаю дониста расонидани хабари бардуруғ оид ба содир шудани чиноят ифода мейёбад.

Ягон парвандай чиноятӣ бе сабаб ва асосҳои қонунӣ оғоз карда намешавад. Яке аз асосҳои оғози парвандай чиноятӣ, ин ариза дар бораи чиноят ба ҳисоб меравад. Мутобики моддаи 141 КМҶ ҶТ ариза дар бораи чиноят шифоҳӣ ё ҳаттӣ шуда метавонад. Аз ин рӯ, хабари бардуруғ низ даҳонӣ ва ҳаттӣ мешавад.

Дар фарҳанги тафсирӣ забони тоҷикӣ хабар ба маънои огоҳӣ, даррак, иттилоъ, матлабе, ки барои огоҳии умум дар матбуот, радио ва ғайра дода мешавад, омадааст<sup>8</sup>.

Таҳти мағҳуми хабари бардуруғ хабаре, ки маълумоти нодуруст ва аз ҳақиқат дур оид ба содир шудани чиноят фаҳмида мешавад. КҶ ҶТ барои дидаю дониста расонидани хабари бардуруғ ҷаъвобгарии чиноятиро пешбинӣ мекунад.

Бардуруғ бошад, ба маънои аз ҳақиқат дур, ба асли воқеа ҳилоф, бофта, соҳтакорона, рӯякӣ, қалбакӣ омадааст<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> Дар ҳамон ҷо. С. 41.

<sup>8</sup> Фарҳанги тафсирӣ забони тоҷикӣ. Ҷилди 2. Зери таҳрири С.Назарзода, А.Сангинов, С.Каримов, М.Ҳ.Султон. Душанбе, 2008. С. 415.

<sup>9</sup> Ҳамон асар. С. 138.

Аз ин чо бар меояд, ки хабари бардурӯғ иттилои рӯякӣ, аз ҳақиқат дур, қалбакӣ оид ба содир шудани чиноят ба ҳисоб мера-вад.

Барои он ки ин кирдор чиноят эътироф карда шавад, бояд ҳатман дидаю дониста расонидани хабари бардурӯғ оид ба чиноят содир шуда бошад.

Хабари бардурӯғ ҳатман бояд ба мақомоти амаликунандаи таҳқиқ, тафтишот ва суд равона карда шавад. Хабари бардурӯғ оид ба кирдори террористӣ таркиби чинояти моддаи 180 КҔ ҔТ таш-кил медиҳад.

Дар қисми 2, моддаи 346 КҔ ҔТ дидаю дониста расонидани хабари бардурӯғ оид ба содир шудани чиноят, агар вобаста:

- бо гунахгор кардан ба содир намудани чинояти вазнин ва маҳсусан вазнин;

- соҳтани далелҳои сунъии айбдоркунӣ;

- аз нияти ғаразнок;

- ба манфиати гурӯҳи муташаккил содир шуда бошад, пешбинӣ карда шудааст.

Дар қисми сеюми моддаи мазкур дидаю дониста расонидани хабари бардурӯғ оид ба содир шудани чиноят, агар:

- нисбати судя, прокурор, муфаттиш ё таҳқиқбараанд содир шуда бошад, пешбинӣ карда шудааст.

Ин ҳолатҳои вазнинкунанда ва маҳсусан вазнинкунандаи тар-киби чинояти мазкур дар таҳлили моддаҳои даҳлдори китоби маз-кур пурра таҳлил карда шудаанд.

Тарафи субъективии чинояти мазкур гуноҳ дар шакли қасди бевосита ба ҳисоб меравад, яъне шахс ба ҷамъият ҳавфнок будани ҳаракати (бехаракатии) ҳудро дарк карда, имконияте ё ногузиири фаро расидани оқибати барои ҷамъият ҳавфноки онро пешбинӣ намуда, ҳоҳони фаро расидани он мебошад.

Субъекти чинояти мазкур шаҳси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида эътироф мешавад.

Категорияи чинояти дар қисми 1, моддаи 346 начандон ваз-нин, қисми 2 дарачаи миёна ва дар қисми 3 вазнин эътироф меша-вад.

### **Монеъ шудан ба ҳозиршавии шоҳид ё ҷабрдида ба суд, мақомоти таҳқиқ ё тафтиши пешакӣ**

Монеъ шудан ба ҳозиршавии шоҳид ё ҷабрдида ба суд, мақо-моти таҳқиқ ё тафтиши пешакӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 350 КҔ ҔТ мукаррар гардидааст. Диспозитсияи моддаи мазкур диспозит-сияи оддӣ ба ҳисоб меравад.

Объекти чинояти мазкур фаъолияти мұтадили мақомоти таҳқиқ, тафтишот ва суд ба ҳисоб меравад.

Тарафи объективии чинояти мазкур ҳаракатхой фаъолонаи шахс дар шакли монеъ шудан ба ҳозиршавии шоҳид ё ғабрдида ба суд, мақомоти таҳқиқ ё тафтиши пешакӣ ба ҳисоб меравад.

Яке аз сарчашмаҳои муҳимми далел дар ҳуқуки мурофаивии чиноятий, ин нишондоди шоҳид ва ғабрдида ба ҳисоб меравад.

Нишондоди шоҳид яке аз намуди паҳнгардидаи далелҳо ба ҳисоб меравад. Ба сифати шоҳид барои додани нишондод шахсе даъват карда мешавад, ки ба ӯ ягон ҳолати барои парвандай чиноятий аҳаммиятдошта маълум бошад<sup>10</sup>. Аз ҳамин нуқтаи назар, ҳозир шудани шоҳид бо дарҳости мақомоти таҳқиқ, тафтишот ва суд барои амалигардонии адолати судӣ ҳатмӣ мебошад ва мавқеи ҳосаро касб меқунад.

Дар навбати худ тибқи талаботи қисми 4, моддаи 56 КМҶ ҶТ шоҳид вазифадор аст:

- бо даъвати мақомоти таҳқиқ, муфаттиш, прокурор ва суд ҳозир шавад;
- ҳамаи он ҷизе, ки оид ба парвандадарояш маълум аст, саҳех иттилоъ дихад ва ба саволҳои гузашташуда дуруст ҷавоб дихад;
- бе иҷозати пурсишкунанда маълумоти оид ба ҳолатҳои парвандада ба ӯ маълумро ғош накунад;
- тартиби муйяншудаи пешбуруди амали тафтиший ва маҷлиси судро риоя қунад.

Ҳангоме, ки шоҳид бо дарҳости мақомоти таҳқиқ, тафтишот ва суд қасдан аз ҳозир шудан даст қашад, он маҷбуран оварда мешавад. Дар ин сурат тибқи талаботи моддаи 352 КҶ ҶТ шоҳид барои саркаший аз ҳозир шудан ба даъвати мақомоти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва суд ё наҳостани додани нишондод ба ҷавобгарии чиноятий қашида мешавад.

Таркиби чинояти мазкур шахсе, ки ба ҳозиршавии шоҳид ё ғабрдида ба суд, мақомоти таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ монеъ мешавад, иборат мебошад. Монеъ шудан ба ҳозиршавии шоҳид ё ғабрдида ба суд, мақомоти таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ бо ҳаргуна роҳҳо амалий мешавад. Мумкин аст бо таҳди迪 расонидани зарари ҷисмонӣ ба шахс, оила, хешу табор, бо пинҳон намудани шоҳид ё ғабрдида ва ғайраҳо.

Мутобиқи қисми 1, моддаи 42 КМҶ ҶТ ғабрдида шахсе эътироф мешавад, ки сарфи назар аз синну сол, ҳолати рӯҳӣ ва ҷисмонӣ ба ӯ аз чиноят зарари ҷисмонӣ, моддӣ, маънавӣ расо-

<sup>10</sup>Хуқуки мурофиавии чиноятий: китоби дарсӣ. Зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсент Н.А. Қурдатов. Душанбе, 2016. С. 140.

нида шудааст, инчунин шахсе мебошад, ки ҳуқуқу манфиатҳои ўзери таҳди迪 бевоситаи сўйкасд ба чиноят қарор гирифтааст. Инчунин, ҷабрдида шахси ҳуқуқӣ низ эътироф шуда метавонад, ки дар натиҷаи содир гардидани чиноят ба ўзарари моддӣ ё маънавӣ расидааст. Дар ин сурат ҳуқуқ ва уҳдадориҳои ҷабрдидаро намояндаи шахси ҳуқуқӣ татбиқ мекунад. Дар бораи ҷабрдида эътироф кардани шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ таҳқиқбаранд, муфатиш ва прокурор баъди муқаррар кардани ҳодисаи чиноят ва воқеияти бар асари чиноят расидани заарар фавран қарор қабул карда, суд таъйинот мебарорад.

Монеъ шудан ба ҳозиршавии ҷабрдида низ бо роҳҳои гуногун амалӣ карда мешавад. Ҷабрдида ҳам ба монанди шоҳид дар сурати саркашӣ кардан аз даъвати мақомоти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва суд маҷбуран оварда мешавад ва талаботи моддаи 352 КҔ ҔТ татбиқ карда мешавад. Дар чиноятҳое, ки оқибати онҳо марг мебошад, дар ин сурат хешовандони наздики ҷабрдида ҳуқуқҳои ўро ба худ мегиранд.

Барои дуруст ба амал баровардани фаъолияти мұтадили адолати судӣ дар ҔТ бояд ягон мақомоти давлатӣ, шахси мансабдор ва шаҳрвандон монеъ шуда натавонанд, чунки ҳамавақт адолат пойдор бимонад ва обрӯйи мақомоти амаликунандай адолати судӣ дар назди чомеа коста нагардад.

Дар диспозитсияи моддаи мазкур пешбинӣ мешавад, ки шоҳид ва ҷабрдидаро ҳатман бояд аз суд, мақомоти таҳқиқ ва тафтишот монеъ шаванд.

Адолати судиро дар ҔТ танҳо суд амалӣ менамояд, ягон мақомоти давлатӣ, шахсони мансабдор, шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандон ҳуқуқи амалӣ намудани адолати судиро надоранд. Дар Конститутсияи ҔТ ҳокимияти судӣ мустақил буда, он аз номи давлат ва аз ҷониби судҳо амалӣ карда мешавад.

Тибқи талаботи моддаи 6 КМҔ ҔТ суд – мақомоти ҳокимияти судӣ, ки ба низоми судии ҔТ шомил буда, парвандаҳои чиноятиро ба таври дастаҷамъӣ ва ё танҳо баррасӣ мекунад (Суди Олии ҔТ, Суди ҳарбӣ, суди ВМҚБ, судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия).

Таҳқиқ шакли тафтиши тосудӣ буда, таҳқиқбаранда парвандаи чиноятиро, ки тафтиши пешакии он ҳатмӣ нест, анҷом медиҳад. Таҳқиқ аз ҷониби мақомоти таҳқиқ анҷом дода мешавад. Намудҳои мақомоти таҳқиқ дар қисми 1, моддаи 40 КМҔ ҔТ пешбинӣ карда шудааст.

Тафтиши пешакӣ яке аз институтҳои ҳуқуқи мурофиавии чиноятӣ ба ҳисоб меравад. Тафтиши пешакӣ аз ҷониби мақомоти

тахқиқ ва муфаттиш амалӣ карда мешавад. Тафтиши пешакӣ ин яке аз марҳилаҳои асосии мурофиаи чиноятӣ ба ҳисоб меравад.

Таҳти мағҳуми тафтиши пешакӣ фаъолияти мақомоти таҳқиқ, муфаттиш ва прокурор оид ба ҷамъ намудан, тафтиш кардан ва баҳо додани далелҳоро мефаҳманд, ки дар асоси ин далелҳо ҳолатҳои барои парванда аҳаммиятдошта бо мақсади зуд ва пурра ошкор намудани чиноят муайян карда шуда, шахси содиркунандай чиноят ба сифати айбдоршаванда ҷалб карда шуда, ҷораҳо барои бартараф кардани чиноят, сабаб ва шароитҳои мусоидаткунанда ба содиршавии чиноят, инчунин ҷораҳо барои таъмини зарави аз чиноят расонидашуда, андешида мешавад<sup>11</sup>.

Тафтиши пешакии парвандаҳои чиноятӣ аз ҷониби муфаттиши макомоти прокуратура, ВКД, амнияти миллӣ, мубориза бо коррупсия, назорати маводи нашъаовар амалӣ карда мешавад.

Дар диспозитсия моддаи 350 КҶ ҶТ макомоти прокуратура ё прокурор пешбинӣ карда нашудааст. Прокуратура ҳам ба ҳайси субъекти амаликунандай тафтиши пешакӣ баромад карда метавонад.

Аз ҳамин нуқтаи назар бояд қайд намуд, ки дар ҳолати аз тарафи худи прокурор гузаронидани тафтиши пешакӣ зарурати даъват намудани шоҳид ё ҷабрдида ба миён меояд. Аз ҳамин лиҳоз, монеъ шудан ба даъвати прокурор оид ба кори чиноятие, ки дар пешбуруди ўқарор дорад, аломати ин чиноятро доро мебошад. Аммо, агар прокурор шоҳид ё ҷабрдидаро вобаста ба назорати прокурории ин кори чиноятӣ, ки дар пешбуруди тафтишиаш нест ба наздаш даъват намояд, аломати чинояти монеъ шуданро надорад<sup>12</sup>.

Тарафи субъективии чинояти мазкур гуноҳ дар шакли қасди бевосита баҳисоб меравад, яъне шахс ба ҷамъият ҳавфнок будани ҳаракати (бехаракати) худро дарк карда, имконияте ё ногузирӣ фаро расидани оқибати барои ҷамъият ҳавфноки онро пешбинӣ намуда, ҳоҳони фаро расидани он мебошад.

Субъекти чинояти мазкур шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида эътироф мешавад.

Категорияи чинояти мазкур начандон вазнин ба ҳисоб меравад.

<sup>11</sup> Ҳуқуки мурофиавии чиноятӣ. Китоби дарсӣ. Зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсент Н.А. Қудратов. Душанбе, 2016. С. 258.

<sup>12</sup> Тафсир ба КҶ ҶТ / Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 760.

## Гувохии бардуруғ

Гувохии бардуруғ ҳамчун чиноят дар моддаи 351 КҔ ҖТ муқаррар гардидааст. Ин модда аз ду қисм ва эзоҳ иборат мебошад.

Дидаю дониста нишондоди бардуруғ додани шоҳид, ҷабрдида ё хulosai галат додани коршинос (эксперт), ҳамчунин ҳангоми таҳқик, тафтиши пешакӣ ё дар суд дидаю дониста нодуруст тарчума кардани тарчумон.

Ин чиноят дар моддаи 194 КҔ РСС Тоҷикистон бо номи дидаю дониста додани баёни бардуруғ пешбинӣ карда шудааст, ки аз моддаи 351 КҔ ҖТ фарқ мекунад.

Тибқи талаботи моддаи 194 КҔ РСС Тоҷикистон дидаю дониста баёни бардуруғ додани шоҳид ё ҷабрдида, дидаю дониста фикру хulosai бардуруғ додани эксперт, инчунин дидаю дониста нодуруст тарчума кардани тарчумон дар суд ё дар вакъти гузаронидани тафтиши пешакӣ ё таҳқик<sup>13</sup> ҳамчун чиноят пешбинӣ карда шуда буд.

Объекти бевоситаи чинояти мазкур, ин муносибатҳои бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванде мебошанд, ки муносибатҳои мұттадили адолати судиро таъмин менамоянд.

Тарафи объективии чинояти мазкур аз чунин ҳаракатҳои фаъоли шахс иборат мебошад:

- дидаю дониста нишондоди бардуруғ додани шоҳид;
- дидаю дониста нишондоди бардуруғ додани ҷабрдида;
- дидаю дониста хulosai галат додани коршинос;
- дидаю дониста нодуруст тарчума кардани тарчумон ҳангоми таҳқик, тафтиши пешакӣ ё дар суд.

Нишондод ин маълумоти шифоҳии шахси нишондиҳанда дар бораи ҳолатҳои кор, ки тибқи тартиботи муқарраршудаи қонун гирифта, мустаҳкам карда мешавад<sup>14</sup>.

Яке аз намудҳои далелҳо дар мурофиаи чиноятӣ ин нишондоди шоҳид, нишондоди ҷабрдида ва хulosai коршинос ба ҳисоб меравад, ки дар қисми 2, моддаи 72 КМҔ ҖТ мустаҳкам карда шудааст.

Оид ба шоҳид ва ҷабрдида дар таҳлили моддаи 350 КҔ ҖТ пурра шарху тавзех дода шудааст.

Тибқи талаботи қисми 1, моддаи 77 КМҔ ҖТ агар ҳангоми пешбуруди тафтиш ва муҳокимаи судии парвандаи чиноятӣ дониши

<sup>13</sup> КҔ РСС Тоҷикистон (бо тағири иловахое, ки то 1 июни соли 1998 дохил карда шудаанд). Моддаи 194. Душанбе: «Ирфон», 1989. С. 121.

<sup>14</sup> Тафсир ба КҔ ҖТ / Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 762.

махсус дар соҳаи илм, техника, санъат ё касбу хунар зарур бошад, экспертиза таъйин карда мешавад.

Дар Фарҳангги тафсирии забони тоҷикӣ коршинос бо маъни мутахассис, кордон, таҳлилгари кор (эксперт) омадааст<sup>15</sup>.

Дар ҳамон сурат коршинос (экспертро) тибки талаботи моддаи мазкур ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад, ки агар дидою дониста дар рафти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва суд ҳулосаи ғалат дода бошад.

Коршинос дар ҳолатҳое даъват карда мешавад, ки барои пешбурди таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ё ҳангоми муҳокимаи судии парванда ба дониши махсус дар соҳаи илм, техника фарҳанг ё касбу хунар зарурат ба миён ояд. Ба сифати коршинос ҳар шахсе, ки барои пешниҳоди ҳулоса дониши махсус ва дар ҳолатҳои зарурӣ иҷозатномаи даҳлдор дорад, даъват шуданаш мумкин аст<sup>16</sup>.

Яке аз аломати дигари тарафи объективии ҷинояти мазкур, ин дидою дониста нодуруст тарҷума кардани тарҷумон ҳангоми таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ё дар суд ба ҳисоб меравад.

Дар Фарҳангги тафсирии забони тоҷикӣ тарҷумон ба маъни аз забон ба забоне гардонанд, мутарҷим, гӯянда, баёнгар, ифодакунанда омадааст<sup>17</sup>.

Нодуруст тарҷума кардани таҷумон ҳангоми таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ё дар суд аз як забон ба забони дигар, дар сурати ғалат тарҷума кардан таркиби ҷинояти мазкуро ташкил медиҳад. Тарҷумон бояд ҳолисона бо саводу малакаи қасбии ҳуд вобаста бо ҳолатҳои ба парвандаи ҷиноятӣ алоқаманд мавод ё ҳолатҳои корро ҳангоми тафтиши пешакӣ, таҳқиқ ва муҳокимаи судӣ тарҷума намояд. Дар ҳамон ҳолат барои нодуруст тарҷума кардани тарҷумон ҳангоми тафтиши пешакӣ, таҳқиқ ё дар суд, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад, ки агар тарҷумон нодуруст тарҷума карда бошад.

Дар қисми 2, моддаи 351 ҳолатҳои вазнинкунандай таркиби ҷинояти гувоҳии бардуруғ мустаҳкам карда шудааст, ки мувофиқи он дидою дониста нишондоди бардуруғ додани шоҳид, ҷабрдида ё ҳулосаи ғалат додани коршинос (эксперт), ҳамчунин ҳангоми таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ё дар суд дидою дониста нодуруст тарҷума кардани тарҷумон, агар вобаста:

<sup>15</sup> Фарҳангги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷилди 1. Зери таҳрири С. Назарзода, А. Сангинов, С. Каримов, М.Ҳ. Султон. Душанбе, 2008. С. 627.

<sup>16</sup> Ҳуқуқи муроғиавии ҷиноятӣ. Китоби дарсӣ. Зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқук, дотсент Н.А. Қудратов. Душанбе, 2016. С. 144-145.

<sup>17</sup> Фарҳангги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷилди 2. Зери таҳрири С. Назарзода, А. Сангинов, С. Каримов, М.Ҳ. Султон. Душанбе, 2008. С. 319.

- ба айбдоркунӣ дар содир намудани чинояти вазнин ё маҳсусан вазнин;

- ба тайёр кардани далелҳои сунъии айбдоркунӣ;

- бо мақсади гаразнок;

- ба манфиати гурӯҳи муташаккил содир шуда бошад.

Бандҳои ба айбдоркунӣ дар содир намудани чинояти вазнин ва маҳсусан вазнин ва ба тайёр кардани далелҳои сунъии айбдоркунӣ дар таҳлили моддаи 348 КҶ ҔТ дар китоби мазқур пешбинӣ карда шудааст.

Кирдор бо мақсади гаразнок маъни онро дорад, ки шахс барои манфиати худ ва бар касе кина доштан ҳаракатҳои дар моддаи мазқур, яъне гувоҳии бардуруғро содир мекунад.

Дар Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ ғараз бо маъни: 1. матлаб, мурод, мақсад, манзур; 2. қасд, оҳанг, иштиёқ; 3. нияти ниҳонии бад ба зиёни касеву ба манфиати худ; ғарази шахсӣ а) нафъи худро дар назар доштан; б) кинаварзӣ бо касе; ғараз доштан а) қасде доштан; б) суди худу зиёни дигареро чустан; в) кина доштан ба касе омадааст<sup>18</sup>.

Дигар аломати вазнинкунадаи таркиби чиноят дар қисми 2, м 351 ин ба манфиати гурӯҳи муташаккил содир шудани кирдоҳои қисми 1 модда ба ҳисоб меравад.

Тибқи талаботи қисми 3, моддаи 39 КҶ ҔТ чиноят аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содиршуда эътироф мешавад, агар он аз ҷониби гурӯҳи устувори шаҳсоне, ки пешакӣ барои содир кардани як ё якчанд чиноят муттаҳид шудаанд, содир шуда бошад.

Аломатҳои гурӯҳи муташаккил инҳоянд:

1. ба гурӯҳ ду ва ё зиёда шахс шомил аст;

2. ба гурӯҳ пешакӣ бо мақсади содир намудани як ва ё якчанд чиноят ташкил шудааст;

3. гурӯҳ ҳусусияти устуворӣ ва муттаҳидро доро мебошад<sup>19</sup>.

Тарафи субъективии чинояти мазқур гуноҳ дар шакли қасдана ба ҳисоб меравад.

Ангеза ва мақсади чиноят дар қисми 1, моддаи 351 КҶ ҔТ барои бандубости чиноят аҳаммият надорад, вале дар қисми 2, банди «Г», моддаи 351 барои бандубости чиноят аҳаммияти калон дорад, чунки агар аломатҳои иловагии тарафи субъективии чиноят бевосита дар диспозитсияи моддаи Қисми маҳсуси КҶ ҔТ пешбинӣ шавад, ба сифати аломати ҳатмӣ баромад мекунад.

<sup>18</sup>Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷилди 1. Зери таҳрири С. Назарзода, А. Сангинов, С. Каримов, М.Х. Султон. Душанбе, 2008. С. 375.

<sup>19</sup>Тафсир ба КҶ ҔТ / Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 93-94.

Субъекти чинояти мазкур шахси воқеи мукаллафи ба синни 16 расида эътироф мешавад.

Категорияи чиноят дар қисми 1, моддаи 351 КЧ ҶТ начандон вазнин, дар қисми 2 бошад, дарачаи миёна ба ҳисоб меравад.

Эзоҳи моддаи 351 КЧ ҶТ аз ду қисм иборат мебошад.

Тибқи қисми 1 эзоҳи моддаи 351 КЧ ҶТ агар шоҳид, ҷабрдида, коршинос ё тарҷумон дар ҷараёни таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ё муруфиаи судӣ то баровардани ҳукм ё ҳалномаи суд дар хусуси бардуруғ будани баёнот, ҳулосаҳо ё дидаю дониста тарҷума карданашон ихтиёри арз намоянд, аз ҷавогарии чиноятӣ озод карда мешаванд.

Ҳаминро бояд тазаккур дод, ки шоҳид, ҷабрдида, коршинос ё тарҷумон гарчанде дар давраи таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ё муруфиаи судӣ дидаю дониста нишондоди бардуруғ додаанд ва ё нодуруст тарҷума кардаанд, яъне чиноят ба охир расидааст, аммо то баровардани ҳукм ё ҳалномаи суд дар он хусус, ки баёнот ва ҳулосаҳои бардуруғ додаанд, нодуруст тарҷума кардаанд, бо ихтиёри ҳуд икрор шаванд, аз ҷавоб гарии чиноятӣ озод карда мешаванд.

Аз сабаби он ки ҳақиқати воқеӣ ва адолат аз тарафи суд дар муҳокимиҳои судӣ бо қарори суд мӯқаррар карда мешавад, бинобар ин, то баровардани ҳукм ё қарори суд ин шахсон метавонанд арз намоянд ва ҳудро аз таҳдиҳои ҷавобгарии чиноятӣ озод намоянд. Ҳамин тариқ, гарчанде, ин кирдорҳо аз мавриди имзои ҳуҷҷатҳои муруфиавӣ ба иттомурасида ҳисоб мешавад, вале эҳтимолияти аз ҷавобгарии чиноятӣ озод шудани онҳо то ба мавриди қабули ҳукм ва ҳалнома мавҷуд аст<sup>20</sup>.

Тибқи қисми 2 эзоҳи моддаи 351 қурбонии савдои одамон ба-рои додани нишондоди бардуруғ, ки бо қарор доштани ў ба сифати қурбонӣ дар савдои одамон алоқаманд аст, ба ҷавобгарии чиноятӣ қашида намешавад. Мағҳуми қурбонии савдои одамон дар таҳлили эзоҳи моддаи 347 КЧ ҶТ дар китоби мазкур пурра шарҳ дода шудааст.

### **Саркашӣ аз ҳозир шудан ё нахостани додани нишондод, хулоса ё тарҷума кардан**

Саркашӣ аз ҳозир шудан ё нахостани додани нишондод, ҳулоса ё тарҷума кардан дар моддаи 352 КЧ ҶТ мӯқаррар гардидааст. Чинояти мазкур аз ду қисм ва эзоҳ иборат мебошад.

<sup>20</sup> Тафсир ба КЧ ҶТ / Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 763.

Дар моддаи 195 КЧ РСС Тоҷикистон саркашӣ аз ҳозир шудан ё нахостани додани баёнот ё фикру хулоса ё тарҷума кардан<sup>21</sup> мустаҳкам карда шуда буд, ки аз ду қисм иборат буд.

Объекти бевоситаи ҷинояти мазкур ин муносибатҳои бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшаванде мебошад, ки муносибатҳои мӯтадили адолати судиро таъмин менамояд.

Тарафи объективии ҷинояти мазкур аз ҳаракатҳои фаъоли шаҳс дар шакли саркашӣ кардани шоҳид ё ҷабрдида аз ҳозир ба даъвати мақомоти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ё ба суд ё нахостани додани нишондод, иборат мебошад.

Саркашӣ кардан аз ҳозир шудан маънои онро дорад, ки шоҳид ва ҷабрдида бо даъватномаи мақомоти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ё суд рӯйи рост ҳозир намешавад.

Шоҳид вазифадор аст, ки бо даъвати таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд ҳозир шавад; ҳамаи он ҷизе, ки оид ба парванда барояш маълум аст, саҳех иттилоъ дихад ва ба саволҳои гузошташуда дуруст ҷавоб дихад; бе иҷозати пурсишкунанда маълумоти оид ба ҳолатҳои парванда ба ў маълумшударо фош нақунад; тартиби муайяншудаи пешбуруди амалҳои тафтишотӣ ва рафти мурофиаи судиро риоя кунад<sup>22</sup>. Аз ин рӯ, шоҳид агар қасдан бо даъвати мақомоти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва суд ҳозир нашавад ў маҷбуран оварда мешавад ва мувоғики меъёри мазкур ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад.

Ҳаминро бояд қайд кард, ки ҷабрдида ҳам барои бе сабабҳои узрнок агар бо даъвати мақомоти таҳқиқ ҳозир нашавад, маҷбуран оварда мешавад ва тибқи талаботи моддаи мазкур ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад.

Саркашии рӯйирост дар чунин ҳаракатҳо ифода мешавад. Ба монанди қабули ҳалномаро рад мекунад ё онро қабул менамояду ба шаҳси супорандай он рӯйирост арзи саркаширо изҳор менамояд. Вале, агар шоҳид ва ё ҷабрдида бо сабабҳои узрнок ба назди мақомоти салоҳиятдори даъваткунанда ҳозир шуда натавонад, ҷавобгарии ҷиноятии ў истисно карда мешавад. Бо вуҷуди ба сифати ҷиноят эътироф шудани саркашӣ аз ҳозир шудани шоҳиду ҷабрдида қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ маҷбуран оварданро ба сифати ҷораи маҷбуркуни мурофиавӣ муқаррар намудааст. Ин

<sup>21</sup> КЧ РСС Тоҷикистон (бо тағириу иловахое, ки то 1 июни соли 1998 дохил карда шудаанд). Моддаи 195. Душанбе: «Ирфон», 1989. С. 121.

<sup>22</sup> Ҳукуки мурофиавии ҷиноятӣ. Китоби дарсӣ. Зери таҳрири номзади илмҳои ҳукук, дотсент Н.А. Кудратов. Душанбе, 2016. С. 142.

чиноят аз амали маҷбуран овардан алоқае надошта, аз лаҳзаи арзи саркашӣ аз ҳозир шудан ба охиррасида ҳисоб мешавад<sup>23</sup>.

Дар қисми 2, моддаи 352 КҶ ҶТ саркашӣ кардани коршинос (эксперт), мутахассис, тарҷумон ё шахси холис аз ҳозир шудан ба даъвати ҳуди ҳамон мақомот ё саркашӣ кардан аз иҷрои вазифаҳои ҳуд, пешбинӣ карда шудааст.

Дар таҳлили моддаи 351 КҶ ҶТ мағҳуми коршинос (эксперт) мутахассис ва тарҷумон омадааст.

Тибқи талаботи қисми 1, моддаи 60 КМҶ ҶТ шахси холис шаҳсест, ки ба ҳалли парвандаи чиноятӣ манфиатдор нест ва барои иштирок дар амали тафтишӣ ё дигар амали мурофиавӣ ё дигар амали мурофиавӣ барои тасдиқи далели пешбурди он, мазмун, ҷаравӣ ва натиҷаҳои он аз ҷониби таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя даъват шудааст.

Дар сурате, ки шахси холис аз ҳозир шудан ё иҷрои вазифаҳои ҳуд саркашӣ мекунад, тибқи талаботи моддаи мазкур ба ҷавобгарии чиноятӣ кашида мешавад.

Аз рӯйи конструксияи тарафи объективии чиноят таркиби чинояти мазкур расмӣ мебошад.

Тарафи субъективии чинояти мазкур гуноҳ дар шакли қасди бевосита ба ҳисоб меравад, яъне шахс ба ҷамъият ҳавфнок будани ҳаракати (бехарракатии) ҳудро дарк карда, имконияте ё ногузирӣ фаро расидани оқибати барои ҷамъият ҳавфноки онро пешбинӣ намуда, ҳоҳони фаро расидани он мебошад.

Субъекти чинояти мазкур шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида эътироф мешавад.

Категорияи чиноят дар қисми 1 ва 2, моддаи 352 КҶ ҶТ наҷандон вазнин эътироф мешавад.

Тибқи қисми 1 эзоҳи моддаи мазкур шахс барои саркашӣ намудан аз додани нишондод ба муқобили ҳуд ва ҳешовандони наздиқаш ба ҷавобгарии чиноятӣ кашида намешавад.

Мағҳуми ҳешовандони наздиқ дар таҳлили эзоҳи моддаи 347 КҶ ҶТ дар китоби мазкур оварда шудааст.

Тибқи қисми 2 эзоҳи моддаи 352 КҶ ҶТ қурбонии савдои одамон барои саркашӣ кардан аз ҳозир шудан ба даъвати мақомоти таҳқиқ, тафтишот ё ба суд ё наҳостани додани нишондод, нисбат ба чиноятҳое, ки бо қарор доштани ў ба сифати қурбонӣ дар савдои одамон алоқаманданд, ба ҷавобгарии чиноятӣ кашида намешаванд.

Мағҳуми қурбонии савдои одамон дар таҳлили эзоҳи моддаи 347 КҶ ҶТ дар китоби мазкур оварда шудааст.

<sup>23</sup> Тафсир ба КҶ ҶТ / Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 764.

## **Ришвадихӣ ё маҷбур қардан барои додани баёни бардуруғ, хулосаи бардуруғ ё тарҷумаи нодуруст**

Ришвадихӣ ё маҷбур қардан барои додани баёни бардуруғ, хулосаи бардуруғ ё тарҷумаи нодуруст ҳамчун чинояти дар моддаи 353 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст. Ин модда аз 4 қисм иборат аст.

Ришвадихӣ ба шоҳид, ҷабрдида бо мақсади аз ҷониби онҳо додани баёни бардуруғ ё ба коршинос бо мақсади пешкаш намудани хулосаи бардуруғ ё додани нишондоди бардуруғ, ҳамчунин ба тарҷумон бо мақсади нодуруст қарданаш.

Объекти ҷониояти мазкур фаъолияти мӯътадили адолати судӣ ба ҳисоб меравад.

Тарафи объективии ҷониояти мазкур аз ҳаракатҳои фаъоли шаҳс дар шакли ришвадихӣ ба шоҳид, ҷабрдида бо мақсади аз ҷониби онҳо додани баёни бардуруғ ё ба коршинос бо мақсади пешкаш намудани хулосаи бардуруғ ё додани нишондоди бардуруғ, ҳамчунин ба тарҷумон бо мақсади нодуруст қарданаш, ба ҳисоб меравад.

Ришва ин бевосита ё бавосита миёнарав додани арзишҳои моддӣ ё додани хизматрасонии дорои ҳусусияти молу мулкидошта ба шоҳид, ҷабрдида бо мақсади аз ҷониби онҳо додани баёни бардуруғ ё ба коршинос бо мақсади пешкаш намудани хулосаи бардуруғ ё додани нишондоди бардуруғ, ҳамчунин ба тарҷумон бо мақсади нодуруст қарданаш мебошад.

Ба сифати предмети ришва молу мулк ва дигар хизматрасониҳои ҳусусияти молу мулкидошта баромад мекунад.

Ришвадихӣ бо мақсади ҳатмии таъсиррасонӣ ба шоҳид, ҷабрдида коршинос ва тарҷумон дар рафти таҳқики пешакӣ, тафтишот ва муорифаи судӣ амалӣ қарда мешавад.

Ришвадихӣ аз лаҳзаи аз тарафи шоҳид, ҷабрдида, коршинос ва тарҷумон гирифтани маблағи пулӣ, молу мулк ва ё хизматрасонии молу мулкидошта хотимаёфта эътироф мешавад.

Тарафи субъективии ҷониояти мазкур ғуноҳ дар шакли қасди бевосита ба ҳисоб меравад, яъне шаҳс ба ҷамъият ҳавфнок будани ҳаракати (бехаракатии) ҳудро дарк қарда, имконияте ё ногузиири фаро расидани оқибати барои ҷамъият ҳавфноки онро пешбинӣ намуда, хоҳони фаро расидани он мебошад.

Субъекти ҷониояти мазкур шаҳси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Дар қисмҳои 2, 3 ва 4 моддаи 353 КҶ ҶТ ҳолатҳои вазнинкунандай таркиби ҷониояти мазкур пешбинӣ қарда шудааст.

Тибқи талаботи қисми 2 моддаи 353 КҶ ҶТ маҷбур соҳтани шоҳид, ҷабрдида барои додани нишондоди бардуруғ, коршинос

барои пешниҳоди хулосаи бардуруғ ё тарҷумон ҷиҳати нодуруст тарҷума кардан, ҳамчунин маҷбур соҳтани шаҳсони мазкур барои саркашӣ намудан аз додани нишондод вобаста бо: иръоб (шантаж), таҳди迪 күштан, таҳди迪 расонидани зарар ба саломатӣ, таҳди迪 нобуд соҳтани молу мулки ин шаҳсон ё наздикини онҳо содир содир шуда бошад, иешбинӣ шудааст.

Иръоб (шантаж), яъне, таҳди迪 паҳн ва ошкор кардани маълумоте, ки шаъну шарафи ҷабрдиаро поймол мекунанд ё ин ки маълумоте, ки ҷабрдида онҳоро меҳоҳад пинҳон дорад<sup>24</sup>.

Таҳди迪 күштан ин ифодаи күштани ҷабрдида ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ мебошад, ки бо мақсади тарс додан равона карда шудааст. Тарзи баён намудани таҳдид гуногун мебошад он ба ҷабрдида ба тарикӣ ҳаттӣ, шифоҳӣ, ба воситаи ишора кардан, ба воситаи телефон ва ғайраҳо, ба воситаи шаҳси сеюм ирсол карда мешавад<sup>25</sup>.

Ба ақидаи олимон Н.В. Стерехов ва И.Ю. Бунеев таҳди迪 күштан ё зарар ба саломатӣ як шакли маҷбуркунӣ ба ҳисоб мера-вад<sup>26</sup>.

Таҳдид бояд ҳақиқӣ бошад, яъне дар шаҳс асоси тарсу ҳарос пайдо шавад. Таҳдид бояд шоҳид ва ҷабрдиаро барои додани нишондоди бардуруғ ва коршиносро барои додани хулосаи бардуруғ, ҳамчунин тарҷумон ҷиҳати нодуруст тарҷума кардан маҷbur карда шуда бошад, пас аломати таркиби ҷинояти мазкурро ташкил медиҳад.

Таҳди迪 несту нобуд соҳтани молу мулки шаҳс барои ҷабрдида бояд назаррас бошад, мисол, таҳди迪 сӯхтани хона, гирифтани мошин, гирифтани молу мулк ва ғайра.

Дар қисми 3, моддаи 353 КҶ ҶТ кирдорҳои дар қисми дуюми ҳамин модда пешбинигардида, бо истифодаи зӯроварии барои ҳаёт ва саломатии шаҳсони мазкур ҳавфнок набуда содир шуда бошад, мустаҳкам карда шудааст.

Дар қисми 4 моддаи 353 кирдорҳои дар қисми 1 ва 2 моддаи мазкур пешбинигардида, ки:

- аз ҷониби гурӯҳи муташаккил;

- бо истифодаи зӯроварии барои ҳаёт ва саломатии шаҳсони зикргардида ҳавфнок содир шуда бошад, пешбинӣ карда шудааст.

<sup>24</sup> Тафсир ба КҶ ҶТ / Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 291.

<sup>25</sup> Ҳамон асар. С. 259.

<sup>26</sup> Ниг.: Стерехов Н.В. Ответственность за угрозу по советскому уголовному праву. Свердловск, 1972. С. 55; Бунеев И.Ю. Уголовная ответственность за принуждение к даче показаний: автореф. дис. ... к.ю.н. Омск, 2000. С. 9-10.

Тибқи талаботи қисми 3 моддаи 39 КҶ ұТ чиноят аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содиршуда эътироф мешавад, агар он аз ҷониби гурӯҳи устувори шахсоне, ки пешакӣ барои содир кардани як ё якчанд чиноят муттаҳид шудаанд, содир шуда бошад.

Истифодай зӯроварии барои ҳаёт ва саломатии шахсони зикр гардида хавфнок маънои онро дорад, ки ҳатари аз ҳаёт маҳрум гардидани шахси дигарро ба миён меоранд.

Категорияи чинояти дар қисми 1 ва 2 моддаи 353 КҶ ұТ наҷандон вазнин, қисми 3 дараҷаи миёна ва қисми 4 бошад, вазнин эътироф мешавад.

### **Аз ҷониби таҳқиқбаранда, муфаттиш ё суд маҷбур сохтан ба додани нишондод**

Аз ҷониби таҳқиқбаранда, муфаттиш ё суд маҷбур сохтан ба додани нишондод дар моддаи 354 КҶ ұТ ҳамчун чиноят муқаррар гардидааст. Ин модда аз 1 қисм иборат аст.

Бо роҳи таҳдид, иръоб ё кирдорҳои дигари гайриқонунӣ гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда, ҷабрдида ё шоҳидро маҷбур намудан ба додани нишондод, инчунин коршиносро барои пешниҳоди хулоса маҷбур кардан аз ҷониби таҳқиқбаранда, муфаттиш ё суд.

Маҷбур намудан ба додани баёнот дар моддаи 192 КҶ РСС Тоҷикистон ҳамчун чиноят пешбинӣ карда шуда буд<sup>27</sup>, ки аз моддаи 354 КҶ ұТ фарқ мекунад.

Объекти бевоситай ин чинояти ин муносибатҳои бо қонунгузории чинояти ҳифзшаванда мебошад, ки муносибатҳои мӯтадили адолати судиро таъмин менамояд.

Тарафи объективии чинояти мазкур аз ҳаракатҳои фаъоли шахс дар шакли бо роҳи таҳдид, иръоб ё кирдорҳои дигари гайриқонунӣ гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда, ҷабрдида ё шоҳидро маҷбур намудан ба додани нишондод, инчунин коршиносро барои пешниҳоди хулоса маҷбур кардан аз ҷониби таҳқиқбаранда, муфаттиш ё суд, иборат мебошад.

Дар номи моддаи мазкур аз ҷониби таҳқиқбаранда, муфаттиш ё суд маҷбур сохтан ба додани нишондод пешбинӣ карда шудааст.

Таҳқиқбаранда шахси мансабдори давлатӣ буда, дар доираи салоҳияти муқаррарномудаи қонунгузории мурофиавии чинояти

<sup>27</sup> КҶ РСС Тоҷикистон (бо тагириру иловахое, ки то 1 июни соли 1998 дохил карда шудаанд). Моддаи 192. Душанбе: «Ирфон», 1989. С. 120.

ваколатдор аст, ки парвандаи чиноятиеро, ки тафтиши пешакии он шарт нест, анчом дихад<sup>28</sup>.

Тахқиқаранда дар сурате бо ин модда ба чавобгарии чиноятӣ кашидা мешавад, ки агар бо роҳи таҳдид, иръоб ё кирдорҳои дигари гайриқонунӣ гумонбаршуда, айборшаванда, судшаванда, ҷабрдида ё шохидро барои додани нишондод маҷбур намудааст.

Дар Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ таҳдид бо маъни тарсондан, дӯгу пӯписа ва ба ҳавф андохтан омадааст<sup>29</sup>.

Таҳдид бояд воқеъ бошад, яъне асоси тарсу ҳарос ҷой дошта бошад. Таҳдид ин як навъи таъсиррасонии зӯроварӣ ва рӯҳӣ ба шаҳс ба ҳисоб меравад.

Таҳдид ҳамчун шакли зӯроварии рӯҳӣ (бавосита ё бевосита) эътироф гардида, дар ваъда додан ва оғоҳ кардан чун иттилооти ба ҷамъият ҳавфнок ҷиҳати расонидани заرار ба ҳаёт ва саломатӣ, ифода мёёбад<sup>30</sup>.

Иръоб ин таҳдиди паҳн ва ошкор кардани маълумоте, ки шаъну шарафи шаҳсро поймол мекунад, яъне маълумоте, ки шаҳс меҳоҳад онҳоро пинҳон намояд.

Дигар кирдорҳои гайриқонунӣ низ аз ҷониби таҳқиқаранда, муфаттиш ва суд нисбати гумонбаршуда, айборшаванда, судшаванда, ҷабрдида ё шохидро дар сурати маҷbur намудан ба додани нишондод, инчунин коршиносро барои пешниҳоди хулоса таркиби ин чиноятро ташкил медиҳад.

Тибқи талаботи моддаи 6 КМЧ ҶТ муфаттиш шаҳси мансабдори давлатӣ буда, дар доираи салоҳияти муқаррарнамудаи Кодекси мазкур ваколатдор аст тафтиши пешакии парвандаи чиноятиро анчом медиҳад.

Суд мақомоти ҳокимияти судӣ, ки ба низоми судии ҶТ шомил буда, парвандаҳои чиноятиро ба таври дастаҷамъӣ ва ё танҳо баррасӣ мекунад.

Гумонбаршуда, айборшаванда ва судшаванда иштирокчиёни мурофиаи чиноятие ба ҳисоб мераванд, ки ҳукуқ ва манфиатҳои ҳуд ё намояндагиашонро ҳимоя менамоянд.

Тибқи талаботи қисми 1 моддаи 46 КМЧ ҶТ гумонбаршуда шаҳсест, ки нисбат ба ӯ бо асос ва тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур бинобар гумонбар шуданаш дар содир намудани чиноят парвандаи чиноятӣ оғоз гардида, дар ин бора ба ӯ

<sup>28</sup> Ҳукуки мурофиавии чиноятӣ: китоби дарсӣ. Зери таҳрири номзади илмҳои ҳукуқ, дотсент Н.А. Қудратов. Душанбе, 2016. С. 99.

<sup>29</sup>Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷилди 2. Зери таҳрири С. Назарзода, А. Сангинов, С. Каримов, М.Х. Султон. Душанбе, 2008. С. 326.

<sup>30</sup>Хусейнзода С.Х., Нажбудинов М.А., Ҳикматзода Ҷ.У. Чиноятҳо ба муқобили саломатӣ: дастури таълимӣ. Душанбе: «ЭР-граф» 2017. С. 126.

муфаттиш ё таҳқиқбараңда хабар медиҳад ё ү дастгир карда шудааст ва ё дар ҳаққи ү то пешниҳод карданай айб чораи пешгирий татбиқ карда шудааст.

Дар ягон ҳолат гумонбаршуда барои додани нишондод бояд маҷбур карда нашавад, чунки дар сурати содир намудани ин амал ҳуқуқҳои он поймол карда мешавад. Дар баробари он ки гумонбаршуда дорои ҳуқуқҳои худ мебошад, боз дорои уҳдадориҳо ҳам мебошад. Гумонбаршуда уҳдадор аст, ки бо даъвати таҳқиқбараңда, муфаттиш ва суд ҳозир шавад. Дар сурате, ки бе сабабҳои узрнок ҳозир нашуд ү маҷбурий оварда мешавад ва ин маъни онро надорад, ки бояд аз ҷониби таҳқиқбараңда, муфаттиш ва суд гумонбаршуда барои додани нишондод маҷбур пурсида шавад. Аз ҳамин нуқтаи назар, барои маҷбур кардан гумонбаршуда барои додани нишондод аз ҷониби таҳқиқбараңда, муфаттиш ва суд таркиби ҷинояти мазкурро ташкил медиҳад.

Дигар иштирокчи мурофиаи ҷиноятӣ, ки ҳуқуқ ва манфиатҳои худ ё намояндагиашро ҳимоя менамояд, ин айбдоршаванда ба ҳисоб меравад.

Тибқи талаботи қисми 1 моддаи 47 КМҶ ҶТ айбдоршаванда шахсе мебошад, ки нисбат ба ү карор дар бораи ба сифати айбдоршаванда ҷалб кардан бароварда шудааст.

Айбдоршаванда ҳам дорои ҳуқуқ ва уҳдадориҳои ба худ хос мебошад. Дар ягон ҳолат бояд аз ҷониби таҳқиқбараңда, муфаттиш ва суд айбдоршаванда низ барои додани нишондод маҷбур карда нашавад, чунки ҳуқуқҳои ү поймол мегардад.

Айбдоршавандае, ки парвандаи ү ба маҷлиси судӣ равон карда мешавад, судшаванда эътироф мешавад.

Ҳуқуқу уҳдадориҳои гумонбаршуда, айбдоршаванда ва судшаванда дар КМҶ ҶТ пурра мустаҳкам карда шудааст.

Яке аз иштирокчиёни мурофиаи судии ҷиноятие, ки таъқиби ҷиноятиро анҷом медиҳанд, ин ҷабрдида ба ҳисоб меравад.

Тибқи талаботи қисми 1 моддаи 42 КМҶ ҶТ ҷабрдида шахсест, ки сарфи назар аз синну сол, ҳолати рӯҳӣ ва ҷисмонӣ ба ү аз ҷиноят зарари ҷисмонӣ, моддӣ, маънавӣ расонида шудааст, инчунин шахсе, мебошад, ки ҳуқуку манфиатҳои ү зери таҳдиди бевоситаи сӯиқасд ба ҷиноят қарор гирифтааст.

Аз ҷониби таҳқиқбараңда, муфаттиш ва суд барои маҷбур кардан шоҳид барои додани нишондод ҷавобгарии ҷиноятиро ба миён меорад.

Яке аз иштирокчиёни дигари мурофиаи судии ҷиноятӣ ин шоҳид ба ҳисоб меравад.

Ба сифати шоҳид барои додани нишондод шахсе даъват карда мешавад, ки ба ү ягон ҳолати барои парвандаи ҷиноятӣ аҳаммият дошта маълум аст.

Шохид ҳам дорои хукуку уҳдадориҳои ба худ хос мебошад. Шохид уҳдадор аст, ки бо даъвати таҳқиқбаранда, муфаттиш ва суд дар ҳол ҳозир шавад, дар сурати ҳозир нашудан маҷбуран оварда мешавад ва барои саркашӣ намудан аз ҳозир шудан ё нахостани додани нишондод тибқи талаботи моддаи 352 КҔ ҔТ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида мешавад. Агар аз ҷониби таҳқиқбаранда, муфаттиш ва суд шохид барои додани нишондод маҷбур карда шавад, дар ин ҳолат таркиби ҷиноятӣ мазкурро, яъне моддаи 354 КҔ ҔТ ташкил медиҳад. Барои он ки талаботи моддаи 354 КҔ ҔТ вайрон нашавад, таҳқиқбаранда, муфаттиш ва судро зарур аст, ки дар доираи мукаррарномудаи қонуни мурофиавии ҷиноятӣ нишондоди шохидро гирад.

Яке аз иштирокчиёни дигари мурофиаи судии ҷиноятӣ ин коршинос (эксперт) ба ҳисоб меравад.

Тибқи талаботи қисми 1 моддаи 58 КМҔ ҔТ коршинос дар ҳолатхое даъват карда мешавад, ки барои пешбурди таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ё ҳангоми муҳокимаи судии парвандада ба дониши маҳсус дар соҳаи илм, техника, фарҳанг ё қасбу ҳунар зарурат ба миён ояд. Бинобар ин коршинос ҳам барои пешниҳоди хулоса бояд аз ҷониби таҳқиқбаранда, муфаттиш ва суд маҷбур карда нашавад. Кошинос ҳам дар сурати даъвати таҳқиқбаранда, муфаттиш ва суд уҳдадор аст ҳозир шавад. Дар сурати ҳозир нашудан ва саркашӣ намудан аз даъвати таҳқиқбаранда, муфаттиш ва суд коршиносро тибқи талаботи қисми 2 моддаи 352 КҔ ҔТ ҷавобгарии ҷиноятӣ таҳдид мекунад.

Тарафи субъективии ҷинояти мазкурро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ба ҳисоб меравад, яъне шахс ба ҷамъият ҳавғонок будани ҳаракати (бехаракатии) ҳудро дарк карда, имконияте ё ногузирӣ фаро расидани оқибати барои ҷамъият ҳавғоноки онро пешбинӣ намуда, хоҳони фаро расидани он мебошад.

Субъекти ҷинояти мазкур маҳсус, яъне таҳқиқбарнада, муфаттиш, суд ва дигар иштирокчиёни мурофиаи судии ҷиноятӣ, ки таҳқиқ ва тафтиши пешакиро анҷом медиҳанд.

Категорияи ҷинояти мазкур дараҷаи миёна ба ҳисоб меравад.

### Соҳтакории далелҳо

Соҳтакории далелҳо ҳамчун ҷиноят дар моддаи 359 КҔ ҔТ пешбинӣ шуда, аз 3 қисм иборат мебошад.

Калимаҳои соҳтакорӣ, соҳтакор ва далел дар тафсири фарҳанги забони тоҷикӣ чунин маънидод карда шудаанд: – «соҳтакорӣ – қаллобӣ, фиребӣ»; «соҳтакор – он ки кори фиреб мекунад, қаллоб,

фирабгар»<sup>31</sup>; «далел – хуччат барои исботи чизе, бурхон; асос: далели мантиқӣ, далели равшан; нишона, аломат; далели шайъӣ ашёи ба чиноят алоқадор, ки барои исботи чиноят кумак мерасонад; раҳнамо, роҳнишондиҳанда, роҳбалад, роҳнамо»<sup>32</sup>.

Аз тафсири болозикр мушиҳида мегардад, ки шахси содир-намудаи чинояти моддаи 359 КҶ ҔТ хучҷатро барои исботи чизе қаллобӣ ё фиреб менамояд.

Парвандай гражданий ва чинояти дар асоси чамъ ва таҳлил намудани маҷмӯи далелҳои кофӣ ва боъзтимод ҳалли дурусти ҳудро мейбанд. Дар чамъ намудани далелҳо нақши иштирокчиёни кор хеле қалон аст. Нисбати парвандоҳои гражданий далелҳо асосан аз тарафи иштирокчиёни кор чамъ оварда шуда, ба суд пешниҳод карда мешавад. Вале, дар мурофиаи чинояти уҳдадории исбот намудани ҳолатҳои кор танҳо ба уҳдаи таҳқиқбарамда, муфаттиш, прокурор ва ҳимоячӣ (ҳолатҳои сафедкунандаву сабуккунандав) гузошта шудааст. Бинобар ин, бо назардошти мавҷудияти манғиати идоравӣ ва шахсӣ эҳтимолияти ба суд пешниҳод намудани далелҳои беъзтимод, қалбакӣ ё сохта мавҷуд буда, ҳатарнок аст. Чунки далелҳои соҳтакоришууда ба барқарор намудани ҳақиқати воеӣ нисбати корҳо ҳалалдор шуда, адолати судӣ қоҳиш ҳоҳад ёфт. Аз ин рӯ, бо мақсади огоҳ ва пешгирий намудани амали соҳтакории далелҳоро қонуни чинояти манъ намудааст<sup>33</sup>.

Ба назари мо, дар моддаи мазкур ҷавобгарии чинояти барои соҳтакории далелҳо оид ба парвандоҳои ба тарики мурофиаи конститутсионӣ баррасиshawанда ва соҳтакории далелҳо оид ба парвандоҳои ба тарики ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ баррасиshawанда низ мустақар гардад, мақсаднок шуморида мешавад. Зеро ба ҷамъият ҳавғонкии чунин кирдорҳо аз соҳтакории далелҳо оид ба парвандоҳои ба тарики гражданиву чинояти баррасиshawанда камтар нестанд.

Объекти бевоситаи асосии чинояти мазкурро муносибатҳои ҷамъиятие, ки манғиатҳои адолати судиро нисбат ба парвандоҳои гражданий дар бар мегиранд, ташкил медиҳанд. Объекти бевоситаи иловагии чинояти мазкурро муносибатҳои ҷамъиятие, ки таъмин-

<sup>31</sup> Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ (иборат аз ду ҷилд). Ҷилди 2. О-Я. Зери таҳрири С.Назарзода (раис), А.Сангинов, С.Каримов, М.Ҳ.Султон. Душанбе, 2008. С. 262.

<sup>32</sup> Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ (иборат аз ду ҷилд). ҷилди 1. А-Н. Зери таҳрири С. Назарзода (раис), А. Сангинов, С. Каримов, М.Ҳ. Султон. Душанбе, 2008. С. 402.

<sup>33</sup> Тафсир ба КҶ ҔТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 779.

кунандаи манфиатҳои ҳуқуқу озодиҳои конунни иштирокчиёни мурофиаи судиро ташкил медиҳанд, дар бар мегирад.

Предмети қисми 1 чинояти мазкурро далелҳо оид ба парвандаҳои гражданий ташкил медиҳад. Мувофики моддаи 57 КМГ ҶТ – ҳама гуна маълумот оид ба ҳолатхое, ки тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонун гирифта шудаанд ва дар асоси онҳо суд мавҷуд будан ё набудани ҳолатҳои асосноккунандаи талабот ва норозигии тарафҳо, инчунин дигар ҳолатҳои барои ҳалли дурусти парванда аҳаммиятдоштаро муқаррар менамояд, далелҳо оид ба парвандаҳои гражданий эътироф мешаванд. Маълумот оид ба ҳолатҳо мумкин аст аз баёноти тарафҳо ва шахсони сеюм, нишондоди шоҳидон, далелҳои хаттӣ ва шайъӣ, сабтҳои овоз ва видео, хуносай коршиносони судӣ ба даст оварда шавад. Маълумот оид ба ҳолатхое, ки бо вайрон кардани қонун дастрас шудаанд, далел ба ҳисоб намеравад ва ҳалнома наметавонад ба онҳо асос ёбад<sup>34</sup>.

Дар ин модда соҳтакории далел нисбат ба парвандаҳои гражданий чун чиноят эътироф карда шудааст. Зери парвандаҳои гражданий аз рӯйи ин таркиби чиноят боз парвандаҳое фаҳмида мешаванд, ки аз муносибатҳои маъмурӣ бар меояду тибқи КМГ баррасӣ карда мешавад ва ҳамчунин парвандаҳои ҳочагие фаҳмида мешавад, ки тибқи КМҲ ҔТ баррасӣ карда мешаванд<sup>35</sup>.

Тарафи объективии қисми 1 чинояти мазкурро соҳтакорӣ намудани далелҳои парвандаҳои гражданий (дониста дохил намудани маълумоти бардурӯғ, ҳамчунин ба асноди зикршуда ворид намудани ислоҳоте, ки мазмуни аслии онро таҳриф мекунад ва ғ.) ва ба суд пешниҳод намудани он ташкил медиҳад.

Зери мағҳуми соҳтакории далелҳо оид ба парвандаҳои гражданий соҳтакорӣ ва қалбакиқунии далелҳои шайъӣ ва хаттӣ (хуччатҳо, протоколҳо, маълумотномаҳо) фаҳмида мешавад.

Мутобиқи моддаи 74 КМГ ҔТ зери мағҳуми далелҳои хаттӣ – маълумот оид ба ҳолатхое фаҳмида мешавад, ки барои парванд аҳаммият доранд: ҳуҷҷатҳо, санадҳо, шартномаҳо, маълумотномаҳо, муросилоти корӣ, дигар ҳуҷҷат ва маводе, ки дар шакли шифоҳӣ, ракамӣ, сабтҳои графикӣ, аз ҷумла тавассути алоқаи факсимилий, электронӣ ё дигар навъи алоқа ё ба таври дигар гирифташуда, ки имконият медиҳад мазмуни ҳуҷҷат муқаррар карда шавад. Ба далелҳои хаттӣ ҳукм ва ҳалнома, дигар санадҳои судӣ, протоколҳои анҷом додани амалҳои мурофиавӣ, протоколҳои маҷлисҳои судӣ, замимаҳо ба протоколҳои анҷом

<sup>34</sup> Кодекси мурофиаи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 январи соли 2000, № 341 // Аҳбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2019. №1. Мод. 6.

<sup>35</sup> Тафсир ба КҔ ҔТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 779.

додани амалҳои мурофиавӣ нақшаҳо, ҳаритаҳо, барномаҳо, ҷадвалҳо доҳил мешаванд.

Мутобики моддаи 74 КМГ ҶТ бошад, зери мағхуми далелҳои шайъӣ – ашёе фаҳмида мешавад, ки бо намуди зоҳирӣ худ, хосият, маҳалли ҷойгиршавӣ ё дигар нишонаҳо метавонанд ҳамчун воситаи муайян намудани ҳолатҳои барои парванда аҳаммиятдошта истифода шаванд.

Соҳтакории ҳучҷатҳо, ки ба ҳайси далел эътироф намегарданд, таркиби ҷинояти мазкурро ташкил намедиҳанд. Ҷунин кирдорҳо мумкин аст, бо моддаҳои КҔ ҟТ соҳтакории хизматӣ (моддаи 323) ё соҳтакории ҳучҷатҳо (моддаи 340) бандубаст карда шаванд.

Таркиби қисми 1 ҷинояти мазкур аз рӯйи конструксия расмӣ буда, ҷиноят аз лаҳзаи соҳтакорӣ намудани далелҳо оид ба парвандаҳои гражданий хотимаёфтҳо ҳисобида мешавад.

Субъекти қисми 1 моддаи 359 КҔ ҟТ махсус, яъне шахси дар парванда иштироқдошта ё намояндаи ў, ки дар вакти содир намудани ҷиноят ба синни 16 расидаанд, эътироф мегардад.

Мутобики моддаи 36 КМГ ҟТ шахсони иштироқии парванда инҳо эътироф мегарданд: тарафҳо, шахсони сеюм, прокурор, шахсоне, ки ба суд ҷиҳати хифзи ҳукуқ, озодӣ ва манфиатҳои қонунии дигар шахсон муроҷиат намудаанд ё дар мурофиа бо мақсади додани ҳулоса тибқи асосҳои пешбининамудаи моддаҳои 4, 47, 48 ва 49 КМГ ҟТ баромад мекунанд, аризадиҳандагон ва шахсони манфиатдор оид ба парвандаҳои мурофиаи махсус мебошанд.

Доираи шахсоне, ки ба ҳайси намоянда дар суд иштирок мемамоянд, дар боби 5 КМГ ҟТ ба таври мушаҳҳас муқаррар гардидаанд. Мувофиқи моддаи 51 КМГ ҟТ дар суд ба сифати намоянда метавонад шахси қобили амал, ки барои пешбуруди парванда дорои ваколати ба таври даҳлдор ба расмият даровардашуда мебошад, ба истиснои шахсони дар моддаи 53 КМГ ҟТ зикргардида иштирок намояд. Шахсони дар моддаи 52 КМГ ҟТ зикргардида мутобики қонун дорои ваколати намоянда мебошанд. Дар асоси моддаи 54 КМГ ҟТ ҳукуқ, озодӣ ва манфиатҳои қонунан хифзашаванди шаҳрвандонро, ки дорои қобилияти пурраи амал нестанд, дар суд падару модари онҳо, ба фарзандӣ қабулкунандагон (ба фарзандӣ қабулкунанда), васиён, парасторон ё дигар шахсоне, ки барояшон ин ҳукукро қонун пешбинӣ намудааст, ҳимоя мекунанд. Оид ба парвандае, ки дар он бояд шахси тибқи тартиби муқарраргардида бедарак гоиб эътирофгардида иштирок намояд, ба сифати намояндаи ў шахсе баромад мекунад, ки ба зиммаи ў идораи молу мулки шахси бедарак гоиб voguzoшта шудааст. Оид ба парвандае, ки дар он бояд вориси шахси фавтида ё тибқи тартиби муқарраргардида вориси шахси фавтида эълоншуда иштирок намояд, агар

меросро ҳанӯз касе қабул накарда бошад, ба сифати намояндаи ворисон нигахдоранда ё васӣ, ки барои ҳифз ва идораи молу мулки меросӣ таъйин гардидааст, иштирок мекунад.

Судяҳо, муфаттишон, прокурорҳо наметавонанд дар суд намоянда бошанд, ба истиснои ҳолатҳои иштироки онҳо дар муровфиа ба сифати намояндагони мақомоти дахлдор ё намояндагони қонунӣ (моддаи 53 КМГ ҶТ).

Аз ин лиҳоз, шахсоне, ки дар соҳтакории далелҳо оид ба парвандоҳои гражданий ба файр аз шахсони дар парванда иштирок-кунанда ва намояндагони онҳо иштирок менамоянд, нисбати онҳо ҷавобгарии чиноятӣ бо моддаи мазкур истисно мегардад.

Тарафи субъективии чинояти мазкурро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад, яъне шаҳси гунаҳгор кирдори ҳаракати ҳудро дарк менамояд, ки далелҳоро оид ба парвандоҳои гражданий соҳтакорӣ намуда истодааст ва ҳоҳони содир намудани ин кирдор мебошад.

Ангезаҳои кирдори чинояткор дар бандубости чиноят аҳаммият надорад.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғоникиаш, категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи 359 КҔ ҟТ пешбинигардида дараҷаи наҷандон вазнинро ташкил медиҳад.

Қисми 2 моддаи 359 КҔ ҟТ ҳамчун ҳолати бандубасткунандаи чинояти ҷавобгариро барои соҳтакории далелҳои парвандай чиноятӣ аз ҷониби таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ё химоятгар, муқаррар намудааст.

Объекти бевоситай асосии қисми 2 чинояти мазкурро муносибатҳои ҷамъиятие, ки таъминкунандаи фаъолияти муътадили суд, мақомоти прокуратура, тафтиши пешакӣ ва таҳқиқ мебошанд, ташкил медиҳад. Объекти бевоситай иловагии чинояти мазкурро муносибатҳои ҷамъиятие, ки таъминкунандаи манфиатҳои ҳукуку озодиҳои қонунии шаҳрвандонро ташкил медиҳанд, дар бар мегирад.

Предмети чинояти мазкурро далел оид ба парвандоҳои чиноятӣ ташкил медиҳад.

Мағҳуми далелҳо дар моддаи 72 КМҔ ҟТ дода шудааст. Мувоғиқи он, далелҳо оид ба парвандай чиноятӣ маълумоти воқеие ба шумор мераванд, ки дар асоси онҳо суд, прокурор, муфаттиш, таҳқиқбаранда бо тартиби муайяннамудаи КМҔ ҟТ мавҷуд будан ё набудани кирдори барои ҷамъият ҳавғоник, исбот гардидан ё нагардидани ҳолатро оид ба парвандай чиноятӣ ва ҳолати дигари барои ҳалли дурусти парванда аҳаммиятдоштаро муқаррар мекунанд. Ба ҳайси далел нишондоди шоҳид, нишондоди ҷабрдида, нишондоди гумонбаршуда, нишондоди айбордшаванда, нишондоди судшаванда, хулоса ва нишондоди корши-

нос, хулоса ва нишондоди мутахассис, далелҳои шайъӣ, протоколҳои амалҳои тафтишиӣ ва судӣ, сабтҳои пинҳонӣ, гуфтугӯи телефонии гӯшкардашуда ва сабтгардида, мушоҳидаҳои электронӣ, видео ва магнитофонӣ ва ҳучҷатҳои дигар фаҳмида мешавад.

Сохтакории ҳучҷатҳо, ки ба ҳайси далел эътироф намегарданد (масалан, қарори муфаттиш), таркиби чинояти мазкурро истисно менамоянд. Чунин кирдорҳо мумкин аст, бо моддаҳои КҶ ҔТ сохтакории хизматӣ (моддаи 323) ё сохтакории ҳучҷатҳо (моддаи 340) бандубаст карда шаванд.

Аломатҳои тарафи объективии қисми 2 чинояти мазкурро ҳамон аломатҳо, ки дар қисми 1 чинояти баррасишаванда таҳлил гардианд, дар бар мегирад. Танҳо тафовут дар он аст, ки аломатҳои қисми 1 ин моддаро сохтакории далелҳои парвандаҳои гражданий ташкил медиҳанд, аломатҳои қисми 2-ро бошад, сохтакории далелҳои парвандаҳои чиноятӣ.

Таркиби қисми 2 чинояти мазкур аз рӯйи конструксия расмӣ буда, чиноят аз лаҳзай сохтакорӣ намудани далелҳо оид ба парвандаҳои чиноятӣ хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Субъекти қисми 2 моддаи 359 КҶ ҔТ маҳсус, яъне таҳкиқбараんだ, муфаттиш, прокурор ё ҳимоятгар, эътироф мегардад.

Тарафи субъективии қисим 2 чинояти мазкурро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад, яъне шахси гунаҳгор кирдори ҳаракати худро дарк менамояд, ки далелҳоро оид ба парвандаҳои чиноятӣ сохтакорӣ намуда истодааст ва ҳоҳони содир намудани ин кирдор мебошад.

Ангезаҳои кирдори чинояткор дар бандубости чиноят аҳаммият надорад.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиаш, категорияи чинояти дар қисми 2 моддаи 358 КҶ ҔТ пешбинигардида дараҷаи миёнаро ташкил медиҳад.

Қисми 3 моддаи 358 КҶ ҔТ ҳамчун ҳолати бандубасткунандай чиноят ҷавобгариро барои сохтакории далелҳои парвандаи чиноятӣ аз ҷониби шахсони дар қисми дуюми ҳамин модда зикргардида, агар: а) дар ҳусуси чинояти вазнин ё маҳсусан вазнин бошад; б) аз беэҳтиёти боиси оқибатҳои вазнин гардида бошад, муқаррар намудааст.

Қонунгузории чиноятӣ мағҳуми оқибатҳои вазнинро накӯшодааст. Вобаста ба ин, дар Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи татбиқ намудани қонунгузорӣ оид ба ҳариду фурӯши одамон ва ҳариду фурӯши ноболифон» ҷунин дарҷ гардидааст: Оқибатҳои вазнин – ҳолати нисбӣ буда, вобаста ба ҳар ҳолати мушахҳас бояд муқаррар ва баҳодиҳӣ карда шавад. Ба оқибатҳои вазнин метавонанд ҳудкӯшии

ҳам шахсе, ки нисбати ў ҳариду фурӯши одамон сурат гирифтааст ва ҳам шахсони ба ў наздик, ҳангоми мавҷудияти алоқаи сабабӣ ва гуноҳ дар шакли беҳхтиёти шахсони чинояти дар моддаи 130<sup>1</sup> КҶ пешбинишударо содир намуда, инчунин бемории вазнин, харобшавии рӯҳӣ, заари калони молу мулкӣ ва ба амсоли инҳо бошанд<sup>36</sup>. Оқибатҳои чинояти мазкур метавонанд дар дидою доноста шахси бегуноҳро ба ҷавобгарӣ қашидан, гирифтори бемориҳои рӯҳӣ гардидан, ба ҳудкушӣ расонидан, гайриқонунӣ озод намудан аз ҷавобгарии чиноятӣ, гайриқонунӣ дастгир ва ҳабс намудан ва гайра бошанд.

Субъекти қисми 3 чинояти мазкурро таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ё ҳимоятгар ташкил медиҳад.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиаш, категорияи чинояти дар қисми 3 моддаи 359 КҶ ҶТ пешбинигардида дараҷаи вазнинро ташкил медиҳад.

## § 5. Чиноятҳое, ки ба фаъолияти мақомоти адолати судӣ, пешгириӣ ва ошкор соҳтани чиноят таҷовуз меоранд

### Ҳабар надодан дар бораи чиноят ё пинҳон доштани он

Ҳабар надодан дар бораи чиноят ё пинҳон доштани он дар моддаи 347 КҶ ҶТ пешбинӣ шуда, аз ду қисм ва эзоҳ иборат мебошад.

Ҳабар надодан дар бораи чиноят ва пинҳон доштани он ду намуди чинояти алоҳида ба ҳисоб рафта, қонуни чиноятӣ онро ба чиноятҳо муқобили адолати судӣ дохил менамояд.

Ҳабар надодан дар бораи чиноят дар моддаи 203 КҶ РСС Тоҷикистон ҳамчун чиноят пешбинӣ гардида буда, як қисмро дар бар мегирад<sup>37</sup>. Аммо, муқаррароти моддаи 347 КҶ ҶТ аз муқаррароти моддаи 203 КҶ РСС Тоҷикистон фарқ мекунад.

Объекти чинояти мазкур муносибатҳои мӯътадили баамалбарории адолати судӣ ба ҳисоб меравад.

Тарафи объективии чинояти мазкур кирдор дар шакли беҳаракатӣ ба ҳисоб меравад.

Тибқи талаботи қисми 1 моддаи 347 КҶ ҶТ ҳабар надодан дар бораи чинояти вазнин ё маҳсусан вазнин, аниқ маълуми тайёр-

<sup>36</sup> Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 декабри соли 2011, № 12, «Дар бораи таҷрибаи татбиқ намудани конунгузорӣ оид ба ҳариду фурӯши одамон ва ҳариду фурӯши ноболигон» // Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 178.

<sup>37</sup> КҶ РСС Тоҷикистон (бо тағириру иловваҳое, ки то 1 июняи соли 1998 дохил карда шудаанд). Моддаи 203. Душанбе: «Ирфон», 1989. С. 126-127.

шудаистода ё содиршуда, ҳамчунин хабар надодан дар бораи шахси аниқ маълуми содирнамудаи ин чиноят ё бошишгоҳи ў пешбинӣ шудааст.

Кирдори беҳаракатии шахс дар он зоҳир мегардад, ки шахс уҳдадории ба зиммааш гузошташударо иҷро намекунад.

Дар Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 декабри соли 2011 №11 «Доир ба таҷрибаи судӣ оид ба парвандажои марбут ба хабар надодан дар бораи чиноят ё пинҳон доштани он, соҳиб шудан ё ба соҳибияти каси дигар додани молу мулкे, ки баръало бо роҳи чиноят ба даст оварда шудааст» пешбинӣ шудааст, ки тибқи талаботи қонунгузории чиноятӣ шахсоне, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат мекунанд, уҳдадоранд қонунҳои мавҷударо риоя намуда, ҳангоми оғоҳ шудан дар бораи чиноят ба мақомоти давлатӣ ва шахсони мутасаддӣ хабар диханд. Хабар надодан дар бораи ҳодисаи чиноят дар он зоҳир мегардад, ки шахс беҳаракатӣ зоҳир намуда, уҳдадории ҳудро дар бораи хабар додан оид ба чинояти аниқ маълуми тайёршудаистода ё содиршуда иҷро намекунад. Аз ин рӯ, КҔ ҔТ шаҳрвандонро уҳдадор мекунад, ки ҳангоми хабардор шудан дар бораи содир шудани чиноятӣ ҳатман ба мақомоти ҳифзи ҳукуқ хабар диханд.

Аз меъёри моддаи мазкур бар меояд, ки шахс танҳо барои ҳабар надодани чинояти вазнин ва маҳсусан вазнин ба ҷавобгарии чиноятӣ кашида мешавад.

Мувофиқи талаботи қисми 4, моддаи 18 КҔ ҔТ кирдорҳои қасдан содиршудае, ки ҷазои ҳадди аксари барои онҳо дар КҔ ҔТ пешбинигардида аз дувоздаҳ соли маҳрум сохтан аз озодӣ зиёд нест, чиноятҳои вазнин эътироф мешавад.

Мувофиқи талаботи қисми 5, моддаи 18 КҔ ҔТ кирдорҳои қасдан содиршудае, ки ҷазои ҳадди аксари барои онҳо дар КҔ ҔТ пешбинигардида зиёда аз дувоздаҳ соли маҳрум сохтан аз озодӣ ё ҷазои қатл пешбинӣ гардидааст, чинояти маҳсусан вазнин эътироф мешавад.

Инчунин дар қисми 1 моддаи мазкур шахс барои ҳабар надодан дар бораи чинояти маълуми тайёршудаистода ва ҳам барои чинояти содиршуда, ҳамчунин хабар надодан дар бораи шахси аниқ маълуми содирнамудаи ин чиноят ё бошишгоҳи ў ба ҷавобгарии чиноятӣ кашида мешавад.

Таҳти мағҳуми чинояти маълуми тайёршудаистода кирдорҳоеро бояд дар назар дошт, ки аз тарафи шахс қасдан ҷустуҷӯ, тайёр ё мувофиқ кардани восита ё олоти содир намудани чиноят, ёфтани шарикони чиноят, забоняккунӣ барои содир кардани чиноят ё қасдан фароҳам овардани шароити дигар барои содир кардани

чиноят мебошад ё сўиқасд ба он равона карда шудааст, фаҳмида мешавад.

Дар Қарори Пленуми Суди Олии Чумхурии Тоҷикистон аз 23 декабри соли 2011, №11 «Доир ба таҷрибаи судӣ оид ба парвандаҳои марбут ба хабар надодан дар бораи чиноят ё пинҳон доштани он, соҳиб шудан ё ба соҳибияти каси дигар додани молу мулке, ки баръало бо роҳи чиноят ба даст оварда шудааст» мешавад, ки чинояти тайёршудаистода он харакатҳоеро дар бар мегирад, ки баҳри омодагӣ барои содир намудани чиноят ё сўиқасд ба он равона гардидаанд, аз ҷумла дарёғти олоти чиноят, воситаҳои содир намудани чиноят ва ғайра.

Таҳти мағҳуми чинояти содиршуда кирдорхое, дар назар дошта шудааст, ки онҳо дорои тамоми аломатҳои таркиби чиноятро ташкил медиҳанд.

Дигар асоси қисми 1 моддаи 347 КҶ ҶТ хабар надодан дар бораи шахси аниқ маълуми содирнамуда ин чиноят ё бошишгоҳи ў ба ҳисоб меравад. Ин маънои онро дорад, ки гунахгор дар бораи шахс и маълуми содирнамудаи чиноят ё бошишгоҳи ў маълумоти кофӣ дорад ва маълумоти ў аниқ ва боэътиҳод мебошад. Маълумоти аниқ ва боэътиҳод ҳамон вакт дониста мешавад, ки шахс ҳангоми ба назар расидани чиноят, фаҳмидан аз шахсе, ки чиноят содир намудааст, шарикони чиноят ва гуфтугӯи шахси чиноятсодиркарда ба даст овардааст ва дар бораи бошишгоҳи ў маълумоти аниқ ва дақиқ дорад, равона карда мешавад.

Дар сурате, ки шахс маълумотро аз шахси сеюм фаҳмад ё ин ки гумон кунад, ки ба содир кардани кирдори чиноят эътирофшуда тайёрӣ рафта истода бошад, дар ин ҳолат ў ба ҷавобгарӣ кашида намешавад.

Тибқи талаботи Қарори Пленуми Суди Олии Чумхурии Тоҷикистон аз 23 декабри соли 2011, №11 «Доир ба таҷрибаи судӣ оид ба парвандаҳои марбут ба хабар надодан дар бораи чиноят ё пинҳон доштани он, соҳиб шудан ё ба соҳибияти каси дигар додани молу мулке, ки баръало бо роҳи чиноят ба даст оварда шудааст» агар шахс дар бораи чинояти тайёршаванд, содиршаванд ё содиршуда то лаҳзай аз ҷониби мақомоти даҳлдори хифзи ҳуқуқ муайян намудани он ва ё шахси онро содиркарда хабар расонад, ў ба таҳти ҷавобгарӣ қарор дода намешавад.

Инчунин, шахсе, ки дар ҳолати номукалғафӣ ё шахсе, ки субъекти чиноят эътироф намешавад, барои хабар надодан дар бораи чиноят ё пинҳон доштани он ба ҷавобгарии чинояти кашидан мумкин нест.

Категорияи чинояти дар қисми 1, моддаи 347 начандон вазнин эътироф мешавад.

Дар қисми 2, моддаи 347 пинҳон доштани чиноят муқаррар карда шудааст. Тибқи талаботи меъёри мазкур пинҳон доштани чинояти вазнин ё маҳсусан вазнини пешакӣ ваъданошууда ҳамчун чиноят муқаррар шудааст.

Мағҳуми пинҳон доштани чинояти вазнин ё маҳсусан вазнини пешакӣ ваъданашуда, дар Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 декабри соли 2011 №11 «Доир ба таҷрибаи судӣ оид ба парвандаҳои марбут ба хабар надодан дар бораи чиноят ё пинҳон доштани он, соҳиб шудан ё ба соҳибияти каси дигар додани молу мулке, ки баръало бо роҳи чиноят ба даст оварда шудааст» чунин пешбинӣ карда мешавад: ҳаракатҳои шахс, ки бо мақсади пинҳон намудани шахси чинояткор, пай ва осори чиноят, олот ва воситаи содир намудани чиноят, ашёи дар натиҷаи содир намудани чинояти вазнин ё маҳсусан вазнин ба даст даровардашуда равона карда шудааст, фахмида мешавад.

Аз рӯйи конструксияи тарафи объективии чиноят таркиби чинояти хабар надодан дар бораи чиноят ё пинҳон доштани он расмӣ мебошад, яъне чиноят аз лаҳзай хабар надодан дар бораи чиноят ё пинҳон доштани он хотимаёфта эътироф мешавад.

Категорияи чиноят дар қисми 2 моддаи 347 дарачаи миёна эътироф мешавад.

Тарафи субъективии чинояти мазкур гуноҳ дар шакли қасди бевосита ба хисоб меравад, яъне шахс ба ҷамъият ҳавфнок будани ҳаракати (бехаракатии) ҳудро дарк карда, имконияте ё ногузиири фаро расидани оқибати барои ҷамъият ҳавфноки онро пешбинӣ намуда, ҳоҳони фаро расидани он мебошад.

Ангезаи чиноят гуногун шуда метавонад, ки барои бандубости чиноят аҳаммият надорад.

Субъекти чинояти мазкур шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида эътироф мешавад.

Дар моддаи 347 КҶ ҶТ эзоҳ пешбинӣ шудааст, ки аз ду қисм иборат мебошад.

Мувоғики қисми 1 эзоҳи моддаи 347 ҳамсар ва ҳешовандони наздики шахси содирнамудаи чиноят барои хабар надодан дар бораи чиноят ва пинҳон доштани чинояти пешакӣ ваъданашудаи он ба ҷавобгарии чиноятӣ қашида намешавад. Ҳамчунин қурбонии савдои одамон барои хабар надодан дар бораи чиноят ва пинҳон доштани чиноятӣ пешакӣ ваъданашуда, кибо қарор доштани ў ба сифати қурбонӣ дар савдои одамон алоқаманд аст, ба ҷавобгарии чиноятӣ қашида намешавад.

Тибқи талаботи моддаи 6 Кодекси муроғиавии чиноятии ҶТ таҳти мағҳуми ҳешовандони наздик падару модар, фарзандон, фарзандхондагон, фарзандхондашудагон, бародарон ва ҳоҳарон,

бобо, бибӣ (модаркалон), набера, инчунин ҳамсар фаҳмида мешавад.

Инчунин, дар эзоҳи мазкур меъёри нав аз 02.01.2019, таҳти №1554 Қонуни ҶТ «Дар бораи тағириру иловаҳо ба КҔ ҟТ», яъне, қурбонии савдои одамон пешбинӣ карда шудааст, ки барои хабар надодан дар бораи чиноят ва пинҳон доштани он ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидা намешавад.

Тибқи талаботи моддаи 1 Қонуни ҟТ «Дар бораи муқовимат ба савдои одамон ва расонидани қӯмак ба қурбониёни савдои одамон», таҳти мағҳуми қурбонии савдои одамон шаҳси воқеии аз савдои одамон заардида, аз ҷумла ба савдои одамон ҷалбшуда ё дар вазъияти ноилочӣ нигоҳдошташаванда, новобаста аз вазъи мурофиявии ў, инчунин мавҷуд будан ё набудани розигии ў ба пешниҳод намудан, ҷалб кардан, интиқол, пинҳон кардан, супоридан, фурӯш, истисмор ва дигар ҳаракатҳое, ки ба савдои одамон вобастаанд, фаҳмида мешавад<sup>38</sup>.

Дар қисми 2 эзоҳи моддаи 347 КҔ ҟТ пешбинӣ шудааст, ки ходими қалисо барои хабар надодан дар бораи чинояте, ки ба ў ҳангоми омурзиш маълум гардидааст, ба ҷавобгарии чиноятӣ қашида намешавад.

### **Фош кардани маълумоти таҳқиқ ё тафтиши пешакӣ**

Фош кардани маълумоти таҳқиқ ё тафтиши пешакӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 361 КҔ ҟТ пешбинӣ шуда, аз 1 қисм иборат мебошад.

Фош кардани маълумоти таҳқиқ ё тафтиши пешакӣ дар моддаи 197 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 пешбинӣ шуда, номи он ошкор кардани маълумоти тафтиши пешакӣ ё таҳқиқ буда, аз як қисм иборат буд.

Моддаи 197 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 ҷавобгарии чиноятиро барои ошкор кардани маълумоти тафтиши пешакӣ ё таҳқиқ бе руҳсати прокурор, муфаттиш ё шахсе, ки таҳқиқ мегузаронад, пешбинӣ намуда буд.

Тафовути моддаи 197 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 аз моддаи 361 КҔ ҟТ дар он зоҳир мегардад, ки КҔ ҟТ дар диспозитсияи моддаи 361 ҷавобгарии чиноятиро барои бе иҷозати таҳқиқбаранда, муфаттиш ё прокурор маълумоти таҳқиқ ё тафтиши пешакиро фош кардани шахсе, ки мувофиқи тартиби муқар-

<sup>38</sup> Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба савдои одамон ва расонидани қӯмак ба қурбониёни савдои одамон» // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2014. №7. қ. 1. Мод. 393.

парнамудай қонун аз фош накардани онҳо огоҳонида шуда буд, мустақар намудааст.

Объекти бевоситаи асосии чинояти мазкурро муносибатҳои ҷамъиятие, ки таъминкунандай фаъолияти мұстадили мақомоти прокуратура, тафтиши пешакӣ ва таҳқиқ вобаста ба амалӣ намудани вазифаҳои таъқиби чиноятӣ мебошанд, ташкил медиҳад.

Предмети чинояти мазкурро маълумоти таҳқиқ ё тафтиши пешакӣ, яъне маълумоте, ки бояд ошкор нашавад, ташкил медиҳад. Инҳо метавонанд маълумоте бошанд, ки аҳаммияти ҷиддӣ барои таҳқиқ ё тафтиши пешакӣ дошта бошанд. Дар баъзан ҳолатҳо ошкор кардани маълумот ба наздиқон оид ба додани нишондод ба ҳайси шоҳид ва додани маълумот ба муфаттиш дар хусуси шиносии шахсӣ бо айборшаванда ошкор кардани маълумот ҳисобида намешавад, зеро чунин маълумот ба тафтишот аҳаммияти ҷиддӣ надорад.

Тарафи объективии чинояти мазкурро фош кардани маълумоти таҳқиқ ё тафтиши пешакӣ ташкил медиҳад.

Калимаи фош дар тафсири фарҳанги забони тоҷикӣ чунин маънидод карда шудааст: «фош – ошкоро, зохир; машхуршуда, маъруф; фош гардидан (шудан) ошкор шудан, ба ҳама маълум гардидан, интишор ёфтани; фош кардан – ошкор кардан, кушода ба майдон ниходан, паҳн кардан (сирреро, ҳабареро)<sup>39</sup>.

Аз тафсири болозикр мушоҳида мегардад, ки фош кардан мутобики моддаи 361 КҶ ҶТ маъниои онро дорад, ки бе иҷозати шаҳси таҳқиқро гузаронанда, муфаттиш ё прокурор сир ё ҳабари таҳқиқ ё тафтиши пешакиро шахсе, ки тибқи тартиби муқаррарнамудай қонун аз ошкор накардани онҳо огоҳонида шуда буд, ошкор менамояд.

Фош кардан – дар ошкор намудани маълумот на оид ба чинояти содиршуда, балки оид ба дилҳоҳ ҳаракатҳои тафтишӣ (оид ба гузаронидани кофтуков, оид ба азназаргузаронии ҷойи ҳодиса, оид ба рӯбарӯкунӣ ва гайра) ё дилҳоҳ маълумоти дар натиҷаи тафтишот оид ба парванда ҷамъшуда шуда метавонад. Фош кардан метавонад дар ҳар шакл содир гардад: даҳонӣ, ҳаттӣ, ба тарики аудио ё видеозапис, тавассути васоити ахбори омма, тавассути интернет ва дигар.

Зери мағҳуми маълумоти таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ ҳабар оид ба ҳолатҳои кори чиноятӣ фахмида мешавад. Мухим он аст, ки ин маълумот ба кори чиноятӣ мансуб буда, аз тарафи мақомоти таҳқиқ ва тафтишот тибқи тартиботи муқаррарнамудай қонун

<sup>39</sup> Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ (иборат аз ду ҷилд). Ҷилди 2. О-Я. Зери таҳрири С. Назарзода (раис), А. Сангинов, С. Каримов, М.Х. Султон. Душанбе, 2008. С. 262.

чамъ карда шуда бошад. Агар маълумоти пахнкардашуда, ба кори чиноятӣ аҳаммият надошта бошанд ва ё аз сарчашмаҳое, ки ба та-рики мурофиавӣ аз тарафи шахсони мансабдор мустаҳкам нашуда гирифта шуда, фош шуда бошанд, пас ин амал аломати тарафи объективии ин чиноятро надоранд. Ба мисли он, ки шоҳид маълумотро аз ҷабрдида бидуни амалиёти пурсиш ё рӯбарӯкунӣ ба даст дароварда, онро пахн намудааст<sup>40</sup>.

Маълумоти тафтиши пешакиро танҳо бо иҷозати шахси пешба-рандаи таъқиби чиноятӣ ва ба андозае, ки ў имконпазир медо-над, фош кардан мумкин аст. Дар ҳолатҳои зарурӣ шахси пешба-рандаи таъқиби чиноятӣ муфаттиш, шоҳид, ҷабрдида, даъвогари гражданиӣ, ҷавобгари гражданиӣ, коршинос, мутахассис, тарҷумон, шахсони холис ва шахсони дигари ҳангоми пешбуруди амали тафтишӣ иштирокдоштаро дар бораи норавоии фош кардани маълумоти тафтиши пешакӣ бе иҷозати ў огоҳ месозад. Аз шахсо-ни зикршуда дар ҳусуси огоҳ карда шуданашон оид ба ҷавобгарии пешбиникардаи моддаи 361 КҶ ҔТ забонҳат гирифта мешавад (моддаи 177 КМҶ ҔТ).

Пас маълум мегардад, ки дар ҳолати бе иҷозати шахси пешба-рандаи таъқиби чиноятӣ маълумоти таҳқиқ ё тафтиши пешакӣ аз ҷониби шахси бо қисми 2 моддаи 177 КМҶ ҔТ огоҳнамуда фош карда шавад, шахси фошнамудаи маълумот мутобики маддай 361 КҶ ҔТ ба ҷавобгарии чиноятӣ кашида мешавад.

Фош кардани маълумот бояд дар лаҳзаи пешбуруди таҳқиқ ё тафтиши пешакӣ сурат гирад. Фош кардани маълумоти зикргар-дида ҳангоми маҷлиси ошкорои судӣ таркиби чинояти мазкурро дар бар намегирад.

Таркиби чинояти мазкур аз рӯйи конструксия расмӣ буда, чиноят аз лаҳзаи маълум гардиданӣ маълумот оид ба таҳқиқ ё тафтиши пешакӣ ҳатто ба яке аз шахсони сеюм хотимаёфта ҳисо-бода мешавад. Дар тафсир ба КҶ ҔТ қайд гардидааст, ки чинояти мазкур таркиби расмӣ дошта (яъне новобаста аз он, ки дар натиҷаи фош намудани маълумот ягон оқибати зарапори ҷашмрас ба миён омадааст ё не), аз мавриди беичозат додани маълумот ба шах-сони сеюм баҳиррасида ҳисоб мешавад<sup>41</sup>. Розӣ шудан ба чунин ақида мушкил аст, зоро тавре болотар ишора намуда будем, кали-май фош кардан дар тафсирни фарҳангии забони тоҷикӣ ба маънои ба ҳама маълум гаштан, интишор ёфттан, маъруф гаштан, зохир шудан тафсир гардидааст. Аз ин лиҳоз, шахсони сеюм бояд моҳи-

<sup>40</sup> Тафсир ба КҶ ҔТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 785.

<sup>41</sup> Тафсир ба КҶ ҔТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 785.

яти маълумоти фош кардашударо дарк намоянд. Агар шахс маълумотро бинобар сабаби беморӣ, синну сол ва ғ. дарк нанамояд, пас чунин кирдор хамчун сунқасд ба ошкор намудани маълумот баҳогузорӣ мегардад.

Маълумоти тафтиши пешакиро танҳо бо иҷозати шахси пешбарандаи таъкиби ҷиноятӣ ва ба андозае, ки ў имконпазир медонад, фош кардан мумкин аст. Дар тамоми ҳолат фош кардан набояд ба манфиатҳои таҳқиқ ё тафтиши пешакӣ муҳолифат намуда, манфиатҳои ҳуқуқӣ ва қонунии иштирокчиёни мурофиаи судиро вайрон намояд.

Субъекти ҷинояти мазкур маҳсус, яъне шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 – сола расидае, ки дар бораи бе иҷозат фош кардани маълумоти тафтиши пешакӣ огоҳонида шудааст, ҳисобида мешавад.

Азбаски ин амал дар ҳудуди таҳқиқ ва тафтиш сурат мегирад, содиркунандагони он иштирокчиёни мурофиа мебошанд. Доираи онҳоро моддаи 177 КМҶ ҔТ то андозае муқаррар намуда, вале рӯйхати онҳоро маҳдуд накардааст: шоҳидон, ҷабрдида, даъвогари гражданий, ҷавобгари гражданий, ҳимоятчӣ, эксперт, тарҷумон, мутахассис, ҳолис ва дигар шахсон, ки дар истеҳсолоти кори ҷиноятӣ иштирок менамоянд.

Субъекти ҷинояти мазкур инчунин дигар шахсон низ шуда метавонанд, ки дар пешбурди парвандai ҷиноятӣ иштирок менамоянд (масалан, кормандони васоити аҳбори омма, пайнависҳо ва ғ.) ба шарте, ки агар аз онҳо забонҳат дар бораи оғоҳ карда шуданашон оид ба ҷавобгарии пешбиникардаи моддаи 361 КҶ ҔТ гирифта шуда бошад.

Тарафи субъективии ҷинояти мазқурро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад, яъне шахси гунахгор дарк менамояд, ки ў дар бораи фош кардани маълумоти тафтиши пешакӣ бо моддаи 361 КҶ ҔТ огоҳонида шудааст ва ҳоҳони содир намудани ин кирдор буда, ягон маълумотро фош менамояд.

Ангезаҳои кирдори ҷинояткор гуногун шуда метавонанд ва дар бандубасти ҷиноят аҳаммият надоранд.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш, категорияи ҷинояти дар моддаи 361 КҶ ҔТ пешбинигардида дараҷаи миёнаро ташкил медиҳад.

## **§ 6. Ҷиноятхое, ки ба муносибатҳо оид ба амалигардии санади судӣ таҷовуз меоранд**

**Ҳаракати гайриқонунӣ нисбати молу мулке, ки рӯйхат шудааст, ё ба вай ҳабс гузошта шудааст, ё ин ки мусодира карда мешавад**

Ҳаракати гайриқонунӣ нисбати молу мулке, ки рӯйхат шудааст, ё ба вай ҳабс гузошта шудааст, ё ин ки мусодира карда мешавад ҳамчун чиноят дар моддаи 362 КҔ ҶТ пешбинӣ шуда, аз 2 қисм иборат мебошад.

Ҳаракати гайриқонунӣ нисбати молу мулке, ки рӯйхат шудааст, ё ба вай ҳабс гузошта шудааст, ё ин ки мусодира карда мешавад дар моддаи 198 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 пешбинӣ шуда, номи он истроф намудан, бегона ё пинҳон кардани молу мулке, ки рӯйхат шудааст ё ки ба вай ҳабс гузошта шудааст ё пинҳон кардан ва ё аз худ намудани молу мулке, ки бояд мусодира шавад буда, аз ду қисм иборат буд.

Қисми якуми моддаи 198 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 ҷавобгарии чиноятиро барои молу мулки рӯйхатшуда ё ки ба он ҳабс гузошташударо истроф намудан, бегона ё пинҳон кардани шахсе, ки молу мулки мазкур ба вай бовар карда супорида шуда буд ва қисми дуюми он бошад, ҷавобгариро барои пинҳон кардан ва ё аз худ намудани молу мулке, ки бояд мусодира карда шавад, пешбинӣ намуда буд.

Тағовути моддаи 198 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 аз моддаи 362 КҔ ҶТ дар ном ва диспозитсияи онҳо зоҳир мегардад.

Моддаи 362 КҔ ҶТ ҷавобгариро барои се таркиби чинояти алоҳида муқаррар намудааст: 1) Ҳаракати гайриқонунӣ нисбати молу мулке, ки рӯйхат шудааст; 2) Ҳаракати гайриқонунӣ нисбати молу мулке, ки ба вай ҳабс гузошта шудааст; 3) Ҳаракати гайриқонунӣ нисбати молу мулке, ки мусодира карда мешавад.

Ба ҷамъият ҳавғонкӣ чунин кирдорҳо дар истисно намудани иҷроиши ҳалнома ва ҳукм дар қисмати даъвои гражданий ва мусодираи молу мулк ифода мешавад. Дар натиҷа, адолати судӣ нисбати кори чиноятӣ ва гражданий ба ҳадаф наҳоҳад расид. Дар баробари ин, ба ҷамъият ҳавғонкӣ чинояти баррасишаванда дар он зоҳир мегардад, ки содир намудани чинояти мазкур кафолати меъёрҳои Конститутсияро ҷиҳати ҳуқуқ ба моликияти коста мегардонад. Зоро дар моддаи 32 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст: «Ҳар кас ҳуқуқ дорад соҳиби моликияти ва мерос бошад. Ҳеч кас ҳуқуқ надорад ҳуқуқи шаҳсро ба моликияти бекор ва маҳдуд қунад. Молу мулки шаҳсро барои эҳтиёҷоти ҷамъият факат дар асоси қонун ва розигии соҳиби он бо пардоҳти

арзиши пуррааш давлат гирифта метавонад. Товони зарари моддӣ ва маънавие, ки шахс дар натиҷаи амали гайриқонунии мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, хизбҳои сиёсӣ, дигар шахсони ҳуқуқӣ ва ё шахсони алоҳида мебинад, мувофиқи қонун аз ҳисоби онҳо рӯёнида мешавад».

Объекти бевоситаи асосии ҷинояти мазкурро (қисми 1) муносабатҳои ҷамъиятие, ки таъминкунандай фаъолияти мұғтадили мақомот оид ба ичроиши ҳалнома ва ҳукми суд дар робита ба ҳабс гузоштани моликият ё воситаҳои пулӣ (пасандозҳо) мебошанд, ташкил медиҳанд. Объекти бевоситаи иловагии ҷинояти мазкурро муносабатҳои молу мулкӣ ташкил медиҳанд.

Аломати ҳатмии таркиби ҷинояти мазкурро предмети ҷиноят ташкил медиҳад. Предмети ҷинояти дар моддаи 362 КҔ ҖТ пешбинигардида моликият ва воситаҳои пулӣ (пасандозҳо), ки ба онҳо ҳабс гузошта шудааст, дар бар мегирад.

Дар зери мағҳуми моликият гуфта, моликияти манқул (масалан, қимматбаҳо, автомобил, чизу чора, қофазҳои қимматбаҳо ва ғ.) ва моликияти гайриманқул (масалан, қитъаи замин, манзил, корхона, иморат, бино ва ғ.) фахмида мешавад.

Дар зери мағҳуми воситаҳои пулӣ – пулҳои нақдӣ ва гайринақдӣ фахмида мешавад.

Мутобики моддаи 116 КҔ ҖТ – «ҳабси молу мулк чораи маҷбурии мурофиавӣ буда, аз номнависи молу мулк ва ба молик ё соҳиби он манъ кардани ихтиёрдорӣ ва дар ҳолатҳои зарурӣ истифода бурдани ин молу мулк иборат аст. Ҳабси молу мулк барои таъмини даъвои гражданий, ичрои ҷазо дар намуди ҷарима ва ситонидани дигар пардохтҳои молу мулкӣ ё эҳтимоли мусодираи молу мулк татбиқ карда мешавад. Мақомоти пешбурди парвандай ҷиноятӣ бо ризои прокурор дар бораи ҳабси молу мулки гумонбаршуда, айбдоршаванда ё шахсоне, ки мувофиқи қонун барои кирдорашон аз ҷиҳати моддӣ ҷавобгаранд, ба суд дарҳост пешниҳод менамояд. Судя дар бораи ҳабси молу мулк қарор мебарорад. Дар муддати то се рӯзи корӣ баъд аз қабул кардани санади судӣ мақоме, ки ба суд дарҳостро дар бораи ба ҳабс гирифтани молу мулк пешниҳод кардааст, нусхай санади судиро ба мақоми ваколатдор барои ворид намудани маълумоти даҳлдор ба Феҳристи ягонаи давлатии уҳдадориҳои таъминшуда ё Феҳристи ягонаи давлатии молу мулки гайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он ирсол менамояд. Ҳабси молу мулк ва тартиб додани протокол тибқи қоидаҳои моддаҳои 35<sup>2</sup>, 172 ва 173 КМҔ ҖТ сурат мегирад. Ҳабси молу мулке, ки мутобики замимаи Кондекси ичрои ҷазои ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ашёи зарурати аввал ба ҳисоб меравад, мумкин нест. Молу мулки ба ҳабс гирифтари ситонидан ё бо салоҳияти шахсе, ки онро

боздошт кардааст, барои нигоҳдошт ба намояндаи мақомоти худидоракуни мажалӣ, ташкилоти истифодаи манзил, молики ин молу мулк ё ба дигар шахсе, ки барои таъмини нигоҳдошти он мутассадӣ шудааст, супоридан мумкин аст, ки дар ин бора забонхат гирифта мешавад. Ҳабси маблағи амонатҳо, суратхисобҳои бонкӣ, когазҳои қиматнок ҳама гуна амалиёти додугирифтро қатъ мекунад. Ҳабси молу мулк бо қарори таҳқиқбараанд, муфаттиш, прокурор, таъйиноти суд, судяе, ки парвандада таҳти пешбуруди онҳо қарор дорад, бекор карда мешавад, ба шарте, ки зарурат ба ин чора аз байн равад. Дар асоси қарори таҳқиқбараанд, муфаттиш, прокурор ё судя мақоми ваколатдор бо тартиби муқаррарномудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумотро дар бораи бекор кардани ҳабси молу мулк ба Феҳристи ягонаи давлатии уҳдадориҳои таъминшуда ё Феҳристи ягонаи давлатии молу мулки гайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он ворид менамояд. Тартиби ворид намудани маълумотро ба феҳристҳои зикршуда Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.

Тарафи объективии қисми 1 чинояти мазкурро молу мулки рӯйхатшуда ё ба он ҳабс гузошташударо исроф намудан, бегона ё пинҳон кардани шахсе, ки молу мулки мазкур ба вай бовар карда супурда шуда буд, ҳамчунин аз тарафи хизматчиёни ташкилотҳои кредитӣ ба амал баровардани амалиётҳои бонкӣ ба воситаҳои пулӣ (пасандозҳо), ки ба онҳо ҳабс гузошта шуда буд, ташкил медиҳад.

«Истроф намудани молу мулк» гуфта, истифодаву нобуд намудани он фаҳмида мешавад, ки имконияти минбаъд бо ҳаҷм ва арзиши пештара истифода намудани он мумкин нест.

Зери ибораи «бегона намудани молу мулк» фурӯхтан, ба гарав додан, ҳадя ва иҷора додани он, ҳамчунин ба шахси дигар ё ташкилоте бе иҷозати муфаттиш ва ё суд додани молу мулк фаҳмида мешавад.

«Пинҳон намудани молу мулки рӯйхатшуда ё ба он ҳабсгузашуда» гуфта, ба ҷойи дигар кӯҷонидан ва ё ба каси дигар додани он барои нигаҳдорӣ, ки маълумот дар ин бора аз муфаттиш ва суд пинҳон карда мешавад, фаҳмидан мумкин аст.

«Ба амал баровардани амалиётҳои бонкӣ ба воситаҳои пулӣ (пасандозҳо), ки ба онҳо ҳабс гузошта шудааст» ҳамагуна намудҳои амалиётҳои бонкӣ фаҳмида мешавад, ки тибқи қонунгузорӣ дар бораи бонк ва фаболияти бонкӣ ба амал бароварда мешавад<sup>42</sup>.

Таркиби қисми 1 чинояти мазкур аз рӯйи конструксия моддӣ-расмӣ буда, чиноят ҳангоми истрофкорӣ аз лаҳзai фа-

<sup>42</sup> Тафсир ба КҶ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 789.

порасии оқибати чиноят, яъне расонидани зарари молу мулкӣ ва дар дигар ҳолатҳо бошад, аз лаҳзаи содир кардани кирдорҳои дар диспозитсияи модда пешбинигардида хотимаёфта хисобида мешавад. Ин бо он асоснок карда мешавад, ки чун анъана тасарруф (ба гайр аз роҳзаний) дорои таркиби моддилошта эътироф карда мешавад.

Субъекти моддаи 362 КҶ ҔТ ба ду рӯгӯҳи шахсон тақсим мешаванд: гурӯҳи якум, ин шахсони воқеии мукаллафи ба синни 16 расидае мебошанд, ки ба онҳо молу мулк бовар карда шуда, барои нигоҳдорӣ дода шудаанду худи онҳо доир ба ҷавобгарии чиноятӣ огоҳ карда шудаанд. Гурӯҳи дуюм бошанд, шахсони воқеии мукаллафи ба синни 16 расидаи хизматчиёни бонкие ҳастанд, ки салоҳияти гузаронидани амалиётҳои бонкиро дошта, аз манъ будани муомилот бо чунин воситаҳои пулӣ огоҳ карда шудаанд.

Тарафи субъективии чинояти мазкурро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад, яъне шахси гунахгор кирдорҳои дар диспозитсияи модда пешбинигардидаро дарк менамояд, ки содир кардани онҳо гайриқонуниятианд ва ҳоҳони содир намудани онҳо мебошад.

Ангезаҳои кирдори чинояткор гуногун буда, дар бандубости чиноят аҳаммият надоранд.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш, категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи 362 КҶ ҔТ пешбинигардида дараҷаи начандон вазнинро ташкил медиҳад.

Қисми 2 моддаи 362 КҶ ҔТ ҳамчун ҳолати бандубасткунандай чиноят ҷавобгариро барои пинҳон ё азони ҳуд кардани молу мулке, ки бо ҳукми суд мусодира карда мешавад, ҳамчунин бо тарзи дигар саркашӣ кардан аз иҷрои эътибори қонунӣ пайдокардаи ҳукми суд оид ба таъмини мусодираи молу мулк мӯжаррар намудааст.

Объекти бевоситаи асосии қисми 2 чинояти мазкурро фаъолияти мӯтадили мақомот оид ба иҷрои ҳукм ва дигар қарорҳои суд дар ҳусуси мусодираи молу мулкро ташкил медиҳад. Объекти бевоситаи иловагии қисми 2 чинояти таҳлилшавандаро муносибатҳои молу мулкӣ дар бар мегирад.

Предмети қисми 2 ин чиноятро моликияте, ки мусодира карда мешавад, ташкил медиҳад.

Тарафи объективии қисми 2 чинояти мазкурро пинҳон ё азони ҳуд кардани молу мулке, ки бо ҳукми суд мусодира карда мешавад, ҳамчунин бо тарзи дигар саркашӣ кардан аз иҷрои эътибори қонунӣ пайдокардаи ҳукми суд оид ба таъмини мусодираи молу мулк ташкил медиҳад.

Пинҳон кардан – русткуни дилҳоҳ шакли моликият мебошад, азони ҳудкуни й бошад – гайриқонунӣ, боғараз ва ройгон гирифтани

молу мулке, ки ба гунахгор бовар карда супорида шудааст, ба фоидай худ ё ба фоидай шахсони сеюм.

Таркиби қисми 2 чинояти мазкур аз рўйи конструксия моддӣ-расмӣ мебошад. Чиноят ҳангоми азониҳудкунӣ аз лаҳзай фарорасии оқибати чинояти, яъне расонидани зарари молу мулкӣ ба давлат хотимаёфта хисобида мешавад (таркиби моддӣ). Дар ҳолати пинҳон ё бо тарзи дигар саркашӣ кардан аз ичрои эътибори қонунӣ пайдокардаи ҳукми суд оид ба таъмини мусодираи молу мулк чинояти аз лаҳзай содир кардани кирдори мазкур хотимаёфта хисобида мешавад (таркиби расмӣ).

Аз рўйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш, категорияи чинояти дар қисми 2 моддаи 362 КҶ ҶТ пешбинигардида дараҷаи миёнаро ташкил медиҳад.

### **Ичро накардани ҳукми суд, ҳалномаи суд ё санади дигари судӣ**

Ичро накардани ҳукми суд, ҳалномаи суд ё санади дигари судӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 363 КҶ ҶТ пешбинӣ гардида, аз як қисм иборат мебошад.

Дар Кодекси чиноятии ҶШС Тоҷикистон, ки аз соли 1961 то қабули КҶ ҶТ амал мекард, моддаи 2012 – ичро накардани ҳукми суд дар бораи маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғол намудани вазифаҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян пешбинӣ шуда буд, ки мувофиқи қисми 2 моддаи мазкур, ҳукми судро дар бораи маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғол намудани вазифаҳои муайян ичро накардани шахси вазифадор, ки ҳуқуқи ба кор қабул кардан ва аз кор хориҷ кардан дорад<sup>43</sup>, иборат мебошад. Дар меъёри мазкур ичро накардани ҳукми суд танҳо барои як ҷазои чинояти пешбинӣ карда шудаасту ҳалос. Моддаи 363 КҶ ҶТ бошад, дар умум барои ичро накардан ва монеъ шудани ҳамаи ҳукм, ҳалнома ё санадҳои дигари судӣ аз ҷониби намояндаи ҳокимијат, хизматчии давлатӣ, хизматчии мақоми ҳудидори маҳаллӣ, инчунин хизматчии муассисаи давлатӣ, ташкилоти тиҷоратӣ ё дигар ташкилот ҷавобгарии чиноятиро пешбинӣ менамояд.

Объекти гурӯҳии ин чиноят фаъолияти мультадили ҳокимијати давлатӣ ба хисоб меравад. Объекти бевоситаи ин чиноят – фаъолияти мультадили адолати судӣ ба хисоб меравад. Дар натиҷаи содир намудани ин чиноят адолати судӣ зарар мебинад, инчунин, ҳуқуқҳои конститутсионии шахс поймол карда мешаванд.

<sup>43</sup> Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон. Бо тағйироту иловаҳое, ки то 1 июни соли 1988 дохил карда шудаанд. Душанбе: Ирфон, 1989. 124 с.

Тарафи объективии чинояти мазкурро беҳаракатӣ ташкил медиҳад. Беҳаракатӣ рафтори ғайрифаъоли шахс ба ҳисоб меравад, ки шахс уҳдадор буд вазифаҳои дар наздаш гузоштаро тибқи қонун ичро намояд. Агар шахс вазифаҳои дар наздаш гузоштаро ичро накунад, пас чинояти мазкурро аз беҳаракатӣ содир мекунад, яъне аз ҷониби намояндаи ҳокимият, хизматчии давлатӣ, хизматчии мақоми худидораи маҳаллӣ, инчунин хизматчии муассисаи давлатӣ, ташкилотҳои тиҷоратӣ ё дигар ташкилот ҳукм, ҳалнома ё санади дигари эътибори қонунӣ пайдонамудаи суд ичро карда нашавад ё ба иҷрои он монеъ шавад, дар натиҷа чинояти мазкур содир карда мешавад.

Ичро накардан маъни онро дорад, ки шахс аз беҳаракатӣ рӯйирост байди оне, ки суд оид ба иҷро накардани ҳукм, ҳалнома ё санади дигари судӣ мақомоти даҳлдорро ҳаттӣ огоҳ мекунад, вале шахс кирдорҳояшро давом дода, қарорҳои судро ичро намекунад ва барои ба иҷро расонидани ҳукм, ҳалнома ё санади дигари судӣ ҷораҳои заруриро ба анҷом намерасонад.

Ба иҷрои онҳо монеъ шудан маъни онро дорад, ки шахсони босалоҳияте, ки ҳукм, ҳалнома ё санади дигари судиро бояд иҷро намоянд, ин санадҳоро пинҳон, нобуд ё дар ҳуд боз медоранд, ба хотире, ки иҷрои ин санадҳо имконногазир гарданд, ҳол он ки иҷрои ин санадҳои судӣ ҳатмӣ мебошанд.

Мувофиқи талаботи моддаи 388 Кодекси мурофиавии чинояти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳукм, таъйинот ва қарори суд, ки эътибори қонунӣ пайдо кардаанд, барои ҳамаи корхонаҳо, ташкилотҳо ва муассисаҳо, шахсони мансабдор ва шаҳрвандон ҳатмӣ буда, дар тамоми ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба иҷро расонида шаванд. Иҷрои ҳукм, таъйинот ва қарор ба зиммаи суде гузошта мешавад, ки парвандаро дар марҳилаи якум баррасӣ намудааст. Фармоиши иҷрои ҳукм аз тарафи судя якҷоя бо нусҳаи ҳукм ба он мақомоте, ки тибқи қонунгузории иҷрои ҷазои чинояти иҷрои ҳукм ба зиммааш гузошта шудааст, ирсол мегардад. Дар сурати бо тартиби кассатсионӣ баррасӣ намудани парвандга тағиیر додани ҳукми суди марҳилаи якум ба нусҳаи ҳукм нусҳаи таъйиноти суди марҳилаи кассатсионӣ замима карда мешавад. Мақомоти иҷроқунандаи ҳукм фавран ба суде, ки ҳукмро баровардааст, аз иҷрои он ҳабар медиҳад. Маъмурияти муассисаи ислоҳӣ судеро, ки ҳукм баровардааст, бояд аз маҳалли адди ҷазо аз тарафи маҳкумшуда огоҳ созад. Аз талаботи меъёри мазкур бар меояд, ки ҳукм, ҳалнома ё санади дигари судӣ аз ҷониби намояндаи ҳокимият, хизматчии давлатӣ, хизматчии мақоми худидораи маҳаллӣ, инчунин хизматчии муассисаи давлатӣ, ташкилотҳои тиҷоратӣ ё дигар ташкилот бояд тибқи талаботи қонун ҳатман бояд иҷро карда шавад.

Диспозитсияи моддаи мазкур ичро накардани хукми суд, ҳалномаи суд ё санади дигари судиро аз ҷониби намояндаи ҳокимиият пешбини кардааст. Мувофиқи талаботи эзоҳи моддаи 328 ҚТ таҳти мағҳуми намояндаи ҳокимиият шахсе дар назар дошта шудааст, ки дар мақомоти ҳокимиияти давлатӣ хизмат карда ва мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи қонун нисбат ба шахсони таҳти тобеиҷи хизматияш қарорнадошта ваколати амрдиҳиро дорад. Мазмуни эзоҳи моддаи мазкур чунин аломатҳоро барои намояндаи ҳокимиият эътироф намудан пешбинӣ мекунад:

1. Бояд шахс дар мақомоти ҳокимиияти давлатӣ хизмат карда истода бошад;

2. Бояд шахс дорои ваколатҳои ҳокимиияти бошад, яъне вазифаи амрдиҳиро дошта бошад, ки ичрои он барои шаҳрвандон, корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо ҳатмӣ мебошад.

Тибқи талаботи моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» хизматчии давлатӣ ин шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мансаби давлатии хизмати давлатии музdnокро дар асоси қасби бо мақсади таъмини ичрои ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимиияти давлатӣ ва амалӣ намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ ишғол намудааст, ба ҳисоб меравад. Хизматчии давлатӣ тибқи талаботи Қонуни мазкур ба ду намуд таксим мешавад:

1. Хизматчии давлатии сиёсӣ – хизматчии давлатӣ, ки фаъолияти ў ба сиёсати умумидавлатӣ вобаста аст ва барои дар амал татбиқ намудани сиёсати доҳилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон масъул мебошад;

2. Хизматчии давлатии маъмурӣ – хизматчии давлатӣ, ки уҳдадориҳои мансабии ў ба таъмини ичрои ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимиияти давлатӣ, мансабҳои сиёсии хизмати давлатӣ ва амалӣ намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ равона карда шудааст.

Хизматчии мақоми ҳудидораи маҳаллӣ ва хизматчии муасисаи давлатӣ ба хизматчии давлатии маъмурӣ доҳил мешавад, ки дар Фехристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст.

Диспозитсияи моддаи мазкур ичро накардани хукм, ҳалнома ё дигар санадҳои эътибори қонунӣ пайдонамудаи судиро аз ҷониби ташкилотҳои тиҷоратӣ ё дигар ташкилотҳо пешбинӣ намудааст. Тибқи талаботи моддаи 48 Кодекси маданияи ҔТ, ташкилоте шахси ҳуқуқӣ дониста мешавад, ки дар моликият, пешбуруди ҳочагӣ ё идоракуни оперативӣ молу мулки алоҳида дошта, аз рӯйи уҳдадориҳои ҳуд бо ин молу мулк ҷавобгар бошад, тавонад аз номи ҳуд ҳуқуқҳои молу мулкӣ ва шахсии ғайримолумулкиро ба даст оварда, амалӣ намояд, уҳдадорӣ гирад, дар суд даъвогар ва ҷавобгар

бошад. Шахси ҳуқуқӣ бояд тавозун ва (ё) харҷномаи мустақил дошта бошад. Муассисон (иштироқдорон)-и шахси ҳуқуқӣ вобаста ба иштирок дар ташкили молу мулки он метавонанд ҳуқуқи уҳдадорӣ нисбати ин шахси ҳуқуқӣ ё ҳуқуқи ашё ба молу мулки он дошта бошанд. Ба шахсони ҳуқуқие, ки иштироқдоронашон нисбати онҳо ҳуқуқи уҳдадорӣ доранд, ширкату чамъиятҳои хочагӣ ва кооперативҳо дохил мешаванд. Ба шахсони ҳуқуқие, ки муассисонашон ба молу мулки онҳо ҳуқуқи моликият ё ҳуқуқи дигари ашё доранд, корхонаҳои воҳиди давлатӣ ва муассисаҳо дохил мешаванд. Ба шахсони ҳуқуқие, ки муассисонашон (иштироқдоронашон) нисбати онҳо ҳуқуқи молу мулкӣ надоранд, иттиҳодияҳои чамъиятӣ ва ташкилотҳои динӣ, фондҳо ва иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ ва дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун дигар шахсони ҳуқуқӣ дохил мешаванд.

Аз рӯйи конструксияи тарафи объективии чиноят таркиби чинояти мазкур расмӣ мебошад, яъне аз лаҳзаи ҳукм, ҳалнома ё дигар санадҳои эътибори қонунӣ пайдонамудаи судиро ичро накардан ё ба ичрои он монеъ шудан чиноят хотимаёфта эътироф мешавад.

Тарафи субъективии чинояти мазкурро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад, яъне гунаҳгор ба чамъият ҳавғонок будани ҳаракати (бехаракатии) ҳудро дарк карда, имконияте ё ногузиири фаро расидани оқибати барои чамъият ҳавғоноки онро пешбинӣ менамояд ва ҳоҳони фаро расидани он мебошад. Намояндаи ҳокимият, хизматчии давлатӣ, хизматчии мақоми ҳудидораи маҳаллӣ, хизматчии муассисаи давлатӣ ва ташкилотҳои тиҷоратӣ ё ташкилотҳои дигар дидою дониста ҳукм, ҳалнома ё дигар санадҳои эътибори қонунӣ пайдонамудаи судиро ичро намекунанд ё ба ичрои онҳо монеъ мешаванд. Ангезай чинояти мазкур гуногун мешаванд, ба монанди манфиатҳои шахсӣ, эътиroz овардан ба ҳукм, ҳалнома ё дигар санадҳои эътибори қонунӣ пайдонамудаи судӣ ва гайра, ки барои бандубости чиноят аҳаммият надоранд.

Субъекти чиноят маҳсус, яъне намояндаи ҳокимият, хизматчии давлатӣ, хизматчии мақоми ҳудидораи маҳаллӣ, хизматчии муассисаи давлатӣ ва ташкилотҳои тиҷоратӣ ё дигар ташкилотҳо ба ҳисоб мераванд.

### **Саркашӣ аз адой ҷазои маҳрум соҳтан аз озодӣ**

Саркашӣ аз адой ҷазои маҳрум соҳтан аз озодӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 364 КҶ ҶТ пешбинӣ шуда, аз 1 қисм иборат мебошад.

Саркашӣ аз адой ҷазои маҳрум соҳтан аз озодӣ дар моддаи 201<sup>1</sup> Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 пешбинӣ

шуда, номи он саркашӣ кардан аз адокуни чазои маҳрумӣ аз озодӣ ном дошта, аз як қисм иборат буд.

Моддаи 201<sup>1</sup> Кодекси ҷиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 ҷавобгарии ҷинотиро барои аз адокуни чазо саркашӣ кардани шахси маҳкуме, ки ў барои аз ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ ба муҳлати кӯтоҳ баромада рафтган иҷозат дода шудааст, пешбинӣ намуда буд.

Тафовути моддаи 201<sup>1</sup> Кодекси ҷиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 аз моддаи 362 КҶ ҶТ дар ном ва диспозитсияи онҳо зоҳир мегардад.

Моддаи 362 КҶ ҶТ ҷавобгариро барои аз адои чазои маҳрум сохтан аз озодӣ саркашӣ кардани шахси ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкумшудае, ки ба ў барои аз ҷойҳои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати кӯтоҳ сафар кардан иҷозат дода шудааст ё иҷрои хукм дар мавриди татбиқи чазо мавқуф гузашта шудааст байд аз ба охир расидани муҳлати иҷозати сафар кардан ё муҳлати мавқуф гузаштуда муқаррар намудааст.

Объекти бевоситаи ҷиноти мазкурро муносибатҳои ҷамъиятие, ки таъминкунандай фаъолияти мӯтадили муассисаҳои ислоҳӣ оид ба иҷроиши хукми суд мебошанд, ташкил медиҳад.

Тарафи объективии ҷиноти мазкурро байд аз ба охир расидани муҳлати иҷозати сафар кардан ё муҳлати мавқуф гузаштуда аз адои чазои маҳрум сохтан аз озодӣ саркашӣ кардани шахси ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкумшудае, ки ба ў барои аз ҷойҳои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати кӯтоҳ сафар кардан иҷозат дода шудааст ё иҷрои хукм дар мавриди татбиқи чазо мавқуф гузашта шудааст, ташкил медиҳад.

Тартиби сафари маҳкумшудагон берун аз маҳалли маҳрум сохтан аз озодӣ дар моддаи 98 КИЧҶ ҶТ мустақар гардидааст. Масалан, ба маҳкумшудагоне, ки дар колонияҳои ислоҳӣ ва колонияҳои тарбиявӣ нигоҳ дошта мешаванд, инчунин барои корҳои хизматрасонии хочагӣ дар изоляторҳои (тавқифгоҳҳои) тафтишотӣ ва маҳбасҳо мононда шудаанд, ба истиснои маҳкумшудагони дар моддаи 100 КИЧҶ ҶТ зикргардида, мумкин аст сафарҳои зерин берун аз муассисаи ислоҳӣ иҷозат дода шавад: а) сафарҳои кӯтоҳмуддат ба муҳлати на бештар аз 7 шабонарӯз, бидуни дарназардошти вақте, ки барои рафту омад (на бештар аз се шабонарӯз) зарур аст, вобаста ба ҳолатҳои мустаснои шахсӣ: фавт ё бемории вазнини хешу акрабои наздик, ки ба ҳаёти бемор таҳдид мекунад, оғати табиӣ, ки ба маҳкумшуда ва аҳли оилаи ў зиёни назарраси моддӣ расонидааст, инчунин барои ҳаллу фасли пешакии масъалаҳои таъминоти меҳнатию майшии байди озодшавӣ; б) сафарҳои дарозмуддат дар мавриди руҳсатии пардохтшаванда нисбати маҳкумшудагони дар қисми 2 моддаи 107 КИЧҶ ҶТ зикргардида ё ин ки маҳкумшудагони бо сабабҳои узрнок ба кор

таъминнабуда бошад, ба муҳлати баробари рухсатии пардохтшавандай ҳарсола. Сафарҳои кӯтоҳмуддат берун аз маҳалли адои ҷазои маҳрум соҳтан аз озодӣ ба занони маҳқумшуда, ки дар ҳонаҳои кӯдакони назди муассисаҳои ислоҳӣ фарзанд доранд, барои дар назди ҳешовандон, сарпарастон (васиён) ё ҳонаҳои кӯдакон ҷойгир намудани онҳо ба муҳлати на бештар аз ҳафт шабонарӯз, бидуни дарназардошти вақти барои роҳ зарурӣ ва ба заноне, ки кӯдакони ноболиги маъюб доранд барои мулоқот бо онҳо - як сафари кӯтоҳмуддат дар давоми сол ба ҳамон муҳлат иҷозат дода шуданаш мумкин аст. Ба маҳқумшудагони ноболиг сафар бо ҳамроҳии ҳешовандон ё дигар шаҳси ҳамроҳиқунанда иҷозат дода мешавад. Аризай маҳқумшуда дар мавриди сафари фаврӣ вобаста ба ҳолатҳои мустаснои шаҳсӣ бояд дар муҳлати як шабонарӯз баррасӣ карда шавад. Иҷозати сафари кӯтоҳмуддат аз ҷониби сардори муассисаи ислоҳӣ, бо дарназардошти ҳусусият ва вазнинии ҷинояти содирнамуда, муҳлати адои ҷазо, шаҳсияти маҳқумшуда ва рафтори ў бо розигии прокурор дода мешавад. Рад кардани иҷозати сафари кӯтоҳмуддат бояд асоснок карда шавад. Муҳлати берун аз муассисаи ислоҳӣ қарор доштани маҳқумшуда ба муҳлати адои ҷазо ба ҳисоб гирифта мешавад.

Дар сурати ба миён омадани ҳолатҳои ғайричашмдошт, ки дар муҳлати муайян баргаштани маҳқумшударо душвор мегардонад, бо қарори асоснокшудаи сардори мақомоти корҳои дохилии маҳалли зисти ҳамон маҳқумшуда, бо фавран огоҳонии ҳатмии маъмурияти муассисаи ислоҳӣ муҳлати бозгашт ба муассисаи ислоҳӣ то панҷ шабонарӯз дароз карда шуданаш мумкин аст.

Ҳангоми дар муҳлати муайяншуда аз баргаштан ба муассисаи ислоҳӣ саркашӣ кардани маҳқумшуда ў бояд аз ҷониби мақомоти корҳои дохилии маҳалли зисташ бо розигии прокурор ва қарори суд ба муҳлати на бештар аз сӣ шабонарӯз ҷиҳати ҳалли масъала оид ба таҳти назорати посбонон ба маҳалли адои ҷазо фиристодан ё ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидан дастгир карда шавад.

Сафари маҳқумшуда ба қаламрави давлати дигар мувофиқи тартибот ва дар ҳолатҳое, ки мутобиқи шартномаҳо бо давлатҳои даҳлдор пешбинӣ шудааст, иҷозат дода мешавад.

Дар асоси моддай 390 КМҶ ҶТ иҷрои ҳукм дар бораи маҳкум кардани шаҳс ба маҳрум соҳтан аз озодӣ дар асосҳои зерин мавқуф гузошта мешавад: бемории вазнини маҳқумшуда, ки ба адои ҷазо ҳалал мерасонад то шифо ёфтани ў; ҳомила будани маҳқумшуда ё фарзандони ноболиг доштани зани маҳқумшуда, ба ғайр аз онҳое, ки барои ҷиноятҳои маҳсусан вазнин маҳкум шудаанд, - то ба ҳаштсолагӣ расидани фарзанди хурдӣ; ҳангоме ки адои фаврии ҷазо барои маҳқумшуда ё аъзои оилаи ў аз сабаби сӯхтор ё дигар оғатҳои табиӣ, бемории вазнин, марги ягона

узви қобили меҳнати оила ё дигар ҳолатҳои истисно боиси оқибатҳои вазнин гардида метавонад, - ба муҳлати муайяннамудаи суд, vale на бештар аз шаш моҳ.

Дар асоси моддаи 78 КҶ ҶТ занони ҳомилаи маҳкумшуда ё занони дорон фарзандони то синни ҳаштсоларо ба истиснои заноне, ки барои ҷиноятҳои маҳсусан вазнин маҳкум гардидаанд, суд метавонад то ҳаштсола шудани кӯдак адои ҷазоро нисбати онҳо мавқуф гузорад.

Агар зани маҳкумшудаи ки нисбати он адои ҷазо мавқуф гузашта шудааст аз кӯдак даст қашад ё ўро ба ятимхона супорад, аз маҳалли сукунат гайб зада бошад ё аз тарбияи кӯдак ва нигоҳубини ў саркашӣ намояд, тартиботи ҷамъиятиро вайрон кунад ва дар ин ҳусус мақоми ба ў назораткунанда зиёда аз ду маротиба ўро хаттӣ оғоҳ карда бошад, суд метавонад зани маҳкумшударо барои адои намудани ҷазои бо ҳукм таъйиншуда фиристад.

Шахси ба маҳрум соҳтан аз озодӣ маҳкумшуда ҳангоми дар муҳлати муайяншуда аз баргаштан ба муассисаи ислоҳӣ саркашӣ кардан ё бе сабаби узрнок баъд аз гузаштани муҳлати мавқуфгузории ҳукм ба ҷойҳои адои ҷазо наомадан мутобики моддаи 364 КҶ ҶТ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб карда мешавад.

Ба ҷамъият ҳавфнокии саркашӣ намудан аз адои ҷазои маҳрум соҳтан аз озодӣ дар он зоҳир мегардад, ки шахси маҳкумшуда ҷоҳрои ҳавасмандгардонии давлатири суистифода карда, аз иҷрои ҳукми айбордкоркунанда саркашӣ менамояд ва барои ноил шудан ба мақсадҳои ҷазои ҷиноятӣ монеагӣ эҷод мекунад.

Ҷинояти мазкур танҳо дар шакли беҳаракатӣ содир шуда, дар зиддиҳуқуқӣ ва худсарона барнагаштан ба муассисаи ислоҳӣ ё бе сабаби узрнок баъд аз гузаштани муҳлати мавқуфгузории ҳукм ба ҷойҳои адои ҷазо наомадан зоҳир мегардад.

Ҷойи содиршавии ҷиноят аломати ҳатмии тарафи объективии ҷинояти мазкурро ташкил дода, дар асоси моддаи 70 ва 71 КИЧҶ ҶТ чунин ҷойҳо дар назар дошта шудааст: муассисаҳои ислоҳӣ – колонияҳои ислоҳӣ, колонияҳои тарбияӣ, маҳбасҳо, муассисаҳои муолиҷавии ислоҳӣ.

Дигар аломати ҳатмии таркиби ҷинояти мазкурро вақти содиркуни ҷиноят дар бар мегирад. Ин ҷиноят метавонад дар вақти адои ҷазо дар муассисаҳои ислоҳӣ содир гардад.

Таркиби ҷинояти мазкур аз рӯи конструксия расмӣ буда, ҷиноят аз лаҳзаи гузаштани чунин муҳлатҳо хотимаёфта ҳисобида мешавад: муҳлати муқаррарнамуда барои баргаштани маҳкумшуда ба ҷойҳои адои ҷазо баъд аз сафарҳои берун аз муассисаи ислоҳӣ; мавқуф гузаштани иҷрои ҳукми суд; мавқуф гузаштани адои ҷазо.

Саривақт наомадани маҳкумшуда ба ҷойҳои адои ҷазо бо сабаби узрнок баъд аз гузаштани муҳлат ва ё баъд аз бекор

намудани мавқұфгузории хукм (масалан, ҳолати беморй, оғати табий вағ.) өзінде қарастырылғанда истиносы менамояд.

Дар сурати ба миён омадани ҳолатхои болозикр, ки дар мұхлати муайян баргаштани маҳкүмшударо душвор мегардонад, бо қарори ассоноқшудаи сардори мақомоти корҳои дохилии маҳалли исти маҳкүмшуда, бо фавран огоҳонии ҳатмии маъмурити муассисай исплоҳй мұхлати бозгашт ба муассисай исплоҳй то панҷ шабонарұз дароз карда шуданаш мүмкін аст.

Агар маҳкүмшуда мақсади саркашій намудан аз адои қазоро надошта, бидуни сабабхой узрнок ба маҳалли адои қазо дертар баргардад, пас кирдори ү чавобгарии қиноятиро бо моддаи 364 КҖ ҚТ истиносы карда, танҳо метавонад боиси чавобгарии интизомй гардад.

Субъекти моддаи 364 КҖ ҚТ маҳсус буда, шахси вөкеи мұкаллафи ба синни 16-сола расидаи ба маҳрум сохтан аз озодй маҳкүмшудаеро ташкил медиҳад, ки нисбат ба ү сафархой берун аз муассисай исплоҳй ичозат дода шудааст ё ичрои хукми суд мавқұф гузошта шудааст ё адои қазо мавқұф гузошта шудааст.

Субъекти қинояты мазкурро наметавонад шахсоне дар баргиранд, ки мутобики қонунгузорй ба онҳо чунин чораҳои ҳавасмандгардонй раво дида шуда бोшад.

Ба шахсони зерин сафар кардан берун аз муассисаҳои исплоҳй бидуни постбон ё шахси ҳамроҳиқунанда ичозат дода намешавад: ба маҳкүмшудагоне, ки дар ҳолати ретсидиви маҳсусан хавфнок қиноят содир намудаанд; ба маҳкүмшудагоне, ки қазо дар намуди якумра аз озодй маҳрум сохтан таъйин гарддааст ё қатл тибқи тартиби бахшиши қазо ба маҳрум сохтан аз озодй иваз карда шудааст; ба маҳкүмшудагоне, ки дар давраи адои қазои маҳрум сохтан аз озодй қинояты қасдана содир намудаанд ва ё қаблан қазоро дар намуди маҳрум сохтан аз озодй барои қиноятхои қасдана адо карда, боз қинояты қасдана содир кардаанд; ба маҳкүмшудагоне, ки аз ҳуқуқи аз як қо ба қойи дигар ҳаракат карданро бидуни посбонон ё бидуни ҳамроҳиқунандағон истифода намуда, valee вобаста ба қонуншиканиҳои содирнамудаашон аз он маҳрум карда шудаанд; ба ашхосе, ки барои қинояты маҳсусан вазнин маҳкүм шудаанд; ба маҳкүмшудагоне, ки мұчозоти беътибор донистанашуда ё адокарданашуда доранд; ба маҳкүмшудагоне, ки курсхои пурраи муолиҷаро аз майзадагй, нашъамандй, токсикоманй, қасалии сил ва қасалиҳои зұхравй нағузаштаанд; маҳкүмони мұбталои вируси норасоии масунияти одам ва бемории пайдошудаи норасоии масуният; маҳкүмони мұкаллафи маҳдуд эътирофшуда (моддаи 100 КИЧҚ ҚТ).

Занони ҳомилаи маҳкумшуда ё занони дорои фарзандони то синни ҳаштсолае, ки барои чиноятаҳои маҳсусан вазнин маҳкум гардидаанд, суд наметавонад адои ҷазоро нисбати онҳо мавқуф тузорад (моддаи 78 КЧ ҶТ).

Тарафи субъективии чинояти мазкурро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад, яъне шахси гунаҳгор дарк менамояд, ки бидуни сабабҳои узрнок дар муҳлати муайяншуда аз баргаштан ба муассисаи ислоҳӣ саркашӣ карда истодааст ё бе сабаби узрнок баъд аз гузаштани муҳлати мавқуфгузории ҳукм ба ҷойҳои адои ҷазори нарафта истодааст ва хоҳони содир намудани онҳо мебошад.

Ангезаҳои кирдори чинояткор гуногун буда, дар бандубости чиноят аҳаммият надоранд.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиаш, категорияи чинояти дар моддаи 364 КЧ ҶТ пешбинигардида дараҷаи начандон вазнинро ташкил медиҳад.

### **Гурехтан аз ҷойҳои маҳрум сохтан аз озодӣ ё аз ҳабси пешакӣ**

Гурехтан аз ҷойҳои маҳрум сохтан аз озодӣ ё аз ҳабси пешакӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 365 КЧ ҶТ пешбинӣ шуда, аз 2 қисм иборат мебошад.

Гурехтан аз ҷойҳои маҳрум сохтан аз озодӣ ё аз ҳабси пешакӣ дар моддаи 201 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 пешбинӣ шуда, номи он гурехтан аз ҷойи маҳрумӣ аз озодӣ ё аз ҳабс ном дошта, аз ду қисм иборат буд.

Қисми якуми моддаи 201 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 ҷавобгарии чиноятиро барои аз ҷойи маҳрумӣ аз озодӣ ё аз ҳабс гурехтани шахсе, ки ҷазоро адои меқунад ё дар ҳабси пешакӣ мебошад, пешбинӣ намуда буд.

Қисми дуюми моддаи 201 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 бошад, ҷавобгарии чиноятиро барои гурехтан аз ҷойи маҳрумӣ аз озодӣ ё аз ҳабс бо кор фармудани зӯрӣ дар ҳаққи пособон муқаррар карда буд.

Тафовути моддаи 201 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 аз моддаи 365 КЧ ҶТ дар ном ва диспозитсияи онҳо зоҳир гардида, инчунин моддаи 365 КЧ ҶТ дорои эзоҳ мебошад.

Қисми якуми моддаи 365 КЧ ҶТ ҷавобгариро барои аз ҷойҳои маҳрум сохтан аз озодӣ ё аз ҳабси пешакӣ гурехтани шахсе, ки ҷазоро адои меқунад ё дар ҳабси пешакӣ мебошад, муқаррар намудааст.

Объекти бевоситаи асосии чинояти мазкурро муносибатҳои ҷамъиятие, ки таъминкунандай фаъолияти мӯътадили мақомоти давлатӣ ва муассисаҳо оид ба иҷроиши санадҳои судӣ (ҳукм, каро-

ри суд оид ба ҳабс гирифтан ҳамчун чораи пешгирий мебошанд, ташкил медиҳад. Объекти бевоситай иловагии чинояти мазкурро озодии шахс ва амнияти ҳаёт ва саломатии шахсон дар бар мегирад.

Тарафи объективии чинояти таҳлилшавандаро гурехтан ташкил медиҳад, яъне: а) гурехтан аз ҷойҳои маҳрум соҳтан аз озодӣ; б) гурехтан аз ҳабси пешакӣ.

Калимаи гурехтан дар тафсири фарҳанги забони тоҷикӣ чунин маънидод карда шудааст: «гурехтан – шитобон дур шудан аз назди кассе ё аз ҷизе, давида (тохта) рафтан аз ҷое, босуръат дур шудан; барои ҳалос шудан аз таъқибу қайди кассе аз ҷое ба ҷайи дигар бошитоб рафтан, фирор кардан, дур шудан, канор ҷустан, худро дур гирифтан ...; аз ҷое гурехтан – бошитоб тарк кардан, фирор кардан аз ҷое...»<sup>44</sup>.

Аз тафсири болозикр мушоҳида мегардад, ки гурехтан аз ҷойи маҳрум соҳтан аз озодӣ ё аз ҳабси пешакӣ мутобики маддai 365 КҶ ҶТ маънои онро дорад, ки шахсе, ки ҷазоро адо мекунад ё дар ҳабси пешакӣ мебошад, аз он ҷо фирор мекунад ё барои ҳалос шудан аз таъқибу адои ҷазо ба ҷойи дигар худро дур месозад.

Чинояти баррасиshawanda дар худсарона, гайриқонунӣ, беичозат, зиддиҳукуй тарк намудани ҷойҳои муайянномудаи маддai 365 КҶ ҶТ ифода меёбад. Худсарона, гайриқонунӣ, беичозат ва зиддиҳукуй гурехтан аз ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ ва ҳабси пешакӣ маънои онро дорад, ки шахс бе ягон асоси ҳукукуй, бе иҷозати маъмурияти муассиса, шахси мансабдор, ҷойи маҳрумиятре тарк намуда, ҳаракатҳои худро бо ҳоҳиш ва иродай шахсии хеш ба анҷом мерасонад.

Аломати ҳатмии таркиби чинояти мазкурро ҷойи содиршавии чинояти ташкил медиҳад.

Ҷойҳои маҳрумият аз озодӣ мутобики маддai 58 КҶ ҶТ чунин ҷойҳо мебошанд: колонияҳои ислоҳи сукунат; колонияҳои ислоҳи низомашон умумӣ; пурзӯр; саҳт; маҳсус; маҳбас.

Шахсони ба маҳрум соҳтан аз озодӣ маҳкумшудае, ки дар лаҳзаи баровардани ҳукм ба синни ҳаждаҳсолагӣ нарасидаанд, дар колонияҳои тарбиявии дорои низоми умумӣ ё пурзӯр бо тартиби муқаррарномудаи фасли панҷуми Қисми умумии КҶ ҶТ ҷо карда мешаванд.

Дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тартиб ва шароити дар ҳабс нигоҳ доштани гумонбаршуда, айборшаванд ва судшаванд» аз 28 июни соли 2011 таҳти № 720 ҷойҳои дар

<sup>44</sup> Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ (иборат аз ду ҷилд). ҷилди 1. А.-Н. Зери таҳрири С. Назарзода (раис), А. Сангинов, С. Каримов, М.Х. Султон. Душанбе, 2008. С. 349.

ҳабс нигоҳ доштанро инҳо ташкил медиҳанд: изолятори (тавқифгоҳи) тафтишотии системаи иҷрои ҷазои ҷиноятии мақомоти аддия; изолятори (тавқифгоҳи) тафтишотии мақомоти амнияти миллӣ; изолятори (тавқифгоҳи) нигоҳдории муваққатии мақомоти амнияти миллӣ; изолятори (тавқифгоҳи) нигоҳдории муваққатии мақомоти корҳои доҳилӣ; изолятори (тавқифгоҳи) нигоҳдории муваққатии мақомоти ҳифзи сарҳади давлатӣ; изолятори (тавқифгоҳи) нигоҳдории муваққатии мақомоти назорати маводи нашъаовар; изолятори (тавқифгоҳи) нигоҳдории муваққатии мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия<sup>45</sup>.

Дар ҳолатҳои пешбининамуда Конуни болозикр ҷойҳои дар ҳабс нигоҳ доштан метавонанд гауптваҳтаҳо ва муассисаҳои системаи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ низ бошанд.

Таркиби ҷинояти мазкур аз рӯйи конструксия расмӣ буда, ҷиноят аз лаҳзаи тарк кардани маҳалли ҳимояшавандай адои ҷазо, ҷойи дар ҳабс нигоҳ доштан, ҷойи ниғаҳдории посбонҳо (конвойҳо) ва ба даст овардани имконияти ҳакиқии худсарона интихоб намудани самти ҳаракат хотимаёфта хисобида мешавад.

Субъекти моддаи 365 КҶ ҶТ маҳсус буда, шахси воқеии мукаллафи ба синни 16-сола расидае, ки ба маҳрум соҳтан аз озодӣ маҳкум шуда, адои ҷазо менамояд ё дар ҳабс қарор дорад, хисобида мешавад.

Шахсоне, ки барои ҳуқуқвайронкуни маъмурӣ ҳабс карда шудаанд, бо моддаи мазкур ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида намешаванд.

Дар асоси моддаҳои 140 ва 141 КИҶ ҶТ ноболигон ҷазоро дар колонияҳои тарбиявии низоми умумӣ ва низоми пурзӯр адои менамоянд. Ҳамзамон, мутобики моддаи 87 КҶ ҶТ ба ноболигоне, ки бори аввал ҷиноятҳои начандон вазнин ё дараҷаи миёна содир намудаанд, ҷазои маҳрум соҳтан аз озодӣ таъйин карда намешавад. Аз ин бар меояд, ки субъекти ҷинояти мазкурро ноболигони аз синни 14 то 18-сола ташкил намедиҳанд. Дар ҳолати ғурехтани онҳо аз ҷойҳои номбаршуда ҷавобгарии ҷиноятӣ нисбати онҳо бо моддаи мазкур истисно гардида, метавонанд онҳо ба ҷавобгарии интизомӣ ҷалб карда шаванд. Дар баробари ин, шахсоне, ки ғайриқонунӣ маҳкум шудаанд ва ё беасос ва ғайриқонунӣ дар ҳабси пекшакӣ нигоҳ дошта мешаванд, ба сифати субъекти ин ҷиноят хисоб намешаванд.

<sup>45</sup> Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тартиб ва шароити дар ҳабс нигоҳ доштани гумонбаршуда, айборшаванда ва судшаванда» аз 28 июни соли 2011 таҳти № 720 // Аддия: Маҳзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ. Шакли 7.0.

Тарафи субъективии чинояти мазкурро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад, яъне шахси гунахгор дарк менамояд, ки аз ҷойҳои маҳрумият аз озодӣ ё ҳабси пешакӣ мегурезад ва ҳоҳони содир намудани онҳо мебошад.

Ангезаҳои кирдори чинояткор гуногун буда, дар бандубости чиноята аҳаммият надоранд.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш, категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи 365 КҶ ҶТ пешбинигардида дараҷаи миёнаро ташкил медиҳад.

Қисми 2 моддаи 365 КҶ ҶТ ҳамчун ҳолати бандубасткунандаи чинояти ҷавобгариро барои аз ҷойҳои маҳрум сохтан аз озодӣ ё аз ҳабси пешакӣ ғурехтани шахсе, ки ҷазоро адо мекунад ё дар ҳабси пешакӣ мебошад агар: а) бо маслиҳати пешакӣ аз ҷониби ғурӯҳи шахсон; б) бо зӯроварии барои ҳаёт ё саломатии шахсони дигар ҳавфнок ё бо таҳдиди истифодаи чунин зӯроварӣ; в) бо истифодаи силоҳ ё предметҳои ба сифати силоҳ истифодашаванда содир шуда бошад, мустақар намудааст.

Мағҳуми «бо маслиҳати пешакӣ аз ҷониби ғурӯҳи ашхос» дар модаи 39 КҶ ҶТ, «бо зӯроварии барои ҳаёт ё саломатии ашхоси дигар ҳавфнок ё бо таҳдиди истифодаи чунин зӯроварӣ, бо истифодаи силоҳ ё предметҳои ба сифати силоҳ истифодашаванда» дар модаи 249 КҶ ҶТ кушода дода шудааст.

Дар эзоҳи ин модда қайд карда мешавад, ки шахсе, ки дар муҳлати се рӯз ихтиёрӣ ба ҷойҳои маҳрум сохтан аз озодӣ ё ба ҳабси пешакӣ бармегардад, аз ҷавобгарии чиноятӣ барои ғурехтан озод карда мешавад, агар дар ҳаракатҳои ин шахс таркиби чиноятҳои дигар набошад.

## БОБИ XLII ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ ХИЗМАТИ ҲАРБӢ

- § 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ
- § 2. Чиноятхое, ки ба муқобили уҳдадориҳои хизмати ҳарбӣ ё иҷроиши хизмати ҳарбӣ таҷовуз мекунанд
- § 3. Чиноятхое, ки ба муқобили талаботи умумии низоми хизматӣ таҷовуз мекунанд
- § 4. Чиноятхое, ки ба муқобили уҳдадориҳои маҳсуси хизмати ҳарбӣ таҷовуз мекунанд
- § 5. Чиноятхое, ки вобаста бо несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки ҳарбӣ ё бо вайронкунни қоидаҳои муносибат бо силоҳ ва бо предметҳое, ки барои атрофиён ҳавғи зиёд доранд

### § 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ

Чиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ дар фасли XIV, бо би 33 КҶ ҶТ мустақар гардида, м оддаҳои 366 то 393-ро дар бар мегирад. Чиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ кирдорҳои мушаххаси ба ҷамъият ҳавғонке ба ҳисоб мераванд, ки ба муносибатҳои мӯътадили хизмати ҳарбӣ зарар мерасонанд.

То қабули КҶ ҶТ, Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон аз соли 1961 (минбаъд КҶ РСС Тоҷикистон) чиноятҳои ҳарбиро дар боби 11 ва моддаҳои 247 то 279 пешбинӣ карда буд. Тибқи муқаррароти моддаи 247 КҶ РСС Тоҷикистон мағҳуми чиноятҳои ҳарбӣ пешбинӣ карда буд, ки мувоғики он чиноятҳои зиддӣ тартиботи муқарраршудаи ба ҷо овардани хизмати ҳарбӣ, ки хизматчиёни ҳарбӣ, инчунин уҳдадорони ҳарбӣ дар вакти ҷамъомадҳои таълимӣ ё тафтиший содир кардаанд, чиноятҳои ҳарбӣ эътироф карда мешаванд<sup>46</sup>.

Дар назарияи ҳуқуқи чиноятӣ ва муқаррароти КҶ ҶТ, аз рӯйи объекти бевосита, чиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ ба ҷорӣ турӯҳ чудо карда мешаванд:

<sup>46</sup> Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон (бо тагириру иловаҳое, ки то 1 июни соли 1998 доҳил карда шудаанд). Моддаи 247. Душанбе: «Ирфон», 1989. С. 163.

1. Чиноятхое, ки ба муқобили уҳдадориҳои хизмати ҳарбӣ ё иҷрои хизмати ҳарбӣ таҷовуз мекунанд:

- моддаи 374 ҳудсарона тарк кардани қисми ҳарбӣ ё маҳалли хизмат;
- моддаи 375 фирор;
- моддаи 376 саркашӣ аз иҷрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ бо роҳи узвмаибкуни ё усули дигар.

2. Чиноятхое, ки ба муқобили талаботи умумии низоми хизматӣ таҷовуз мекунанд:

- моддаи 368 иҷро накарданни фармон;
- моддаи 369 муқобилият ба сардор ё маҷбур кардани ў ба вайрон кардани вазифаҳои хизматӣ;
- моддаи 370 истифодаи зӯроварӣ дар ҳақи сардор;
- моддаи 371 таҳдид ба сардор;
- моддаи 372 таҳқири хизматчиҳи ҳарбӣ;
- моддаи 373 вайрон кардани қоидаҳои оинномавии муносибатҳои байніҳамдигарии хизматчиёни ҳарбӣ дар ҳолати набудани тобеияти хизматӣ дар байни онҳо;
- моддаи 391 сӯистеъмоли ҳокимият ё мақоми хизматӣ, аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ ва хизматӣ баромадан ё бефаъолиятии ҳокимият;
- моддаи 392 муносибати хунукназарона ба хизмат.

3. Чиноятхое, ки ба муқобили уҳдадориҳои маҳсуси хизмати ҳарбӣ таҷовуз мекунанд:

- моддаи 377 вайронкунии қоидаҳои бачооварии нағбатдории ҷангӣ;
- моддаи 378 вайронкунии қоидаҳои ба ҷо овардани хизмати сарҳадӣ;
- моддаи 379 вайронкунии қоидаҳои оинномавии хизмати қаргулӣ;
- моддаи 380 вайронкунии қоидаҳои оинномавии ба ҷо овардани хизмати доҳилӣ ва гардиши посбонон дар гарнizon;
- моддаи 381 вайронкунии қоидаҳои ба ҷо овардани хизмат оид ба ҳифзи тартиботи ҷамъияти ва таъмини амнияти ҷамъияти;
- моддаи 382 ихтиёри додани силоҳи оташфишон, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканд, воситаҳои таркиш ва техникаи ҷангӣ аз ҷониби хизматчиҳи ҳарбӣ;
- моддаи 384 ҳудсарона баромада рафтани аз майдони ҷанг ё саркашӣ кардан аз кор фармудани силоҳ;
- моддаи 385 ба ихтиёри ҳуд таслим шудан ба асири.

4. Чиноятхое, ки вобаста бо несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки ҳарбӣ ё бо вайронкунии қоидаҳои муносибат бо силоҳ ва бо предметхое, ки барои атрофиён ҳавфи зиёд доранд:

- моддаи 383 воситаҳои бурдани ҷангро ба душман таслим намудан ё он воситаҳоро партофта рафтан;
- моддаи 386 несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки ҳарбӣ;
- моддаи 387 вайронкуни қоидаҳои муносибат бо силоҳ ва бо предметҳое, ки барои атрофиён ҳавфи зиёд дорад;
- моддаи 388 барбод додан ё гум кардани молу мулки ҳарбӣ;
- моддаи 389 вайронкуни қоидаҳои ронандагӣ ё истифодабарии мошинҳо;
- моддаи 390 вайронкуни қоидаҳои парвоз ё тайёрӣ ба он;
- моддаи 393 тасарруфи силоҳи оташфишон, лавозимоти ҷангӣ ва техникаи ҷангӣ.

Объекти бевоситай ҷиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбири ин муносибатҳои мушаххаси ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ хиғзшаванде, ки манфиатҳои мӯътадили хизмати ҳарбӣ ба хисоб мераванд, ба он кирдори (ҳаракат ё беҳаракатӣ) ҷиноятӣ равона шуда зарар мерасонад ё таҳдиди расонидани чунин зарарро ба вучуд меорад, ташкил медиҳад. Диспозитсияи ҷиноятҳои мазкурро диспозитсияи бланкетӣ ташкил медиҳанд.

Тарафи объективии ҷиноят дорои он нишонаҳое мебошад, ки ҳолати берунии кирдори (ҳаракат ё беҳаракатӣ) ба ҷамъият ҳавфноки шаҳсро тавсиф менамоянд.

Тарафи объективии ҷиноят дорои ду аломат мебошад:

1. Аломатҳои асосӣ (ҳатмӣ);
2. Аломатҳои иловагӣ (ғайриҳатмӣ, факултативӣ).

Ба аломатҳои асосии (ҳатмӣ) тарафи объективии ҷиноят инҳо дохил мешаванд:

- Кирдори барои ҷамъият ҳавфнок (дар шакли ҳаракат ва беҳаракатӣ);
- Оқибати барои ҷамъият ҳавфнок (оқибати ҷиноят);
- Робитай сабабии байни кирдори барои ҷамъият ҳавфнок ва оқибати барои ҷамъият ҳавфнок.

Ба аломатҳои иловагии (ғайриҳатмӣ, факултативӣ) тарафи объективии ҷиноят инҳо дохил мешаванд:

- Тарзи содир намудани ҷиноят;
- Олоти содир намудани ҷиноят;
- Воситай содир намудани ҷиноят;
- Ҷойи содир намудани ҷиноят;
- Вақти содир намудани ҷиноят;
- Шароити (вазъияти) содир намудани ҷиноят.

Тарафи объективии ҷиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбири кирдори (ҳаракат ё беҳаракатӣ) ба ҷамъият ҳавфноки шаҳс ташкил медиҳад.

Аз рўйи конструксия тарафи объективии чиноят, таркиби чиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ моддӣ ва расмӣ мебошад.

Тарафи субъективии чиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбиро гуноҳ ҳам дар шакли қасд ва ҳам дар шакли беэхтиётӣ ташкил медиҳад.

Субъекти чиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбиро шахсони ҷисмонии мукаллафи ба синну соли муқаррарнамудаи КҶ ҔТ, яъне 18сола расида ташкил медиҳад. Дар баъзе аз чиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ субъекти чиноят маҳсус мебошад.

Мафҳуми чиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ дар моддаи 366 КҶ ҔТ, ки тибки талаботи он чиноятҳои муқобили хизмати ҳарбӣ он чиноятҳои пешбининамудаи боби чиноятҳо муқобили хизмати ҳарбӣ эътироф карда мешаванд, ки ба муқобили тартиботи муқарраргардидаи адои хизмати ҳарбӣ аз ҷониби хизматчиёни ҳарбӣ, ки дар асоси даъват ё ба тартиби ихтиёрӣ дар Қувваҳои мусаллаҳи ҔТ ва дигар соҳторҳои ҳарбии ҔТ адои хизмат мекунанд, содир шудаанд, ҳамчунин аз ҷониби шаҳрвандони дар эҳтиётбуда, ҳангоми гузаштани ҷамъомадҳои ҳарбӣ ё шахсоне, ки мутобики қонунҳои ҷорӣ макоми хизматии ҳарбӣ доранд, содир шудаанд.

Санадҳои меъёрии ҳукуқие, ки ҷавобгарии чиноятиро барои содир кардани чиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ муайян мекунад, ин пеш аз ҳама Конститутсияи ҔТ, санадҳои ҳукуқии байналмилалӣ дар самти чиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ, ки ҔТ онҳоро эътироф кардааст, КҶ ҔТ, Қонуни ҔТ «Дар бораи уҳдадориҳои умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ», Қонуни ҔТ «Дар бораи мудофиа» ва гайра ба ҳисоб мераванд. Тибки талаботи моддаи 43 Конститутсияи ҔТ, ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳқими истиқлолият ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст. Аз талаботи меъёри мазкур бар меояд, ки вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳс ин пеш аз ҳама ҳифзи Ватан ба ҳисоб мераవад. Тибки талаботи қисми 2 меъёри мазкур тартиби хизмати ҳарбиро қонун муайян мекунад. Дар ҔТ асосҳои ҳукуқии хизмати ҳарбиро Қонуни ҔТ «Дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ ва Қонуни ҔТ «Дар бораи мудофиа» муайян мекунад. Мутобики моддаи 32 Қонуни ҔТ «Дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ», хизмати ҳарбӣ - навъи маҳсус ва афзалиятноки хизмати давлатӣ буда, иҷрои бевоситаи уҳдадориҳои конститутсияни шаҳрвандони ҔТ дар ҳайати Қувваҳои Мусаллаҳ, дигар қӯшунҳо ва соҳторҳои ҳарбӣ дар баргирифта, иборат аст:

а) аз хизмати ҳарбии мувофиқи даъват дар вазифаҳои аскар ва сержантҳо;

б) аз хизмати ҳарбӣ бо тартиби ихтиёри дар вазифаҳои прaporшикҳо;

в) аз хизмати ҳарбии мувофиқи даъват ва бо тартиби ихтиёри дар вазифаҳои ҳайати афсарон;

г) аз хизмати ҳарбии ихтиёри дар вазифаҳои ҳайати аскарон, сержантҳо, прaporшикҳо ва афсарон;

д) аз хизмати ҳарбии курсантҳо ва шунавандагони муасисаҳои таълимии ҳарбии таҳсилоти касбӣ;

е) аз хизмати ҳарбӣ бо тартиби ихтиёри дар мақомоти амнияти давлатии ҶТ дар вазифаҳои сержантҳо;

Шахсе, ки шаҳрванди ҶТ нест, наметавонад дар Қувваҳои Мусаллаҳ, дигар қӯшунҳо ва соҳторҳои ҳарбии ҶТ хизмати ҳарбиро адо намояд.

Шаҳрванде, ки хизмати ҳарбиро адо карда истодааст, хизматчи ҳарбӣ буда, мақоми ҳуқуқиеро, ки қонунгузории ҶТ муайян менамояд, дорад.

Дар мағхуми чиноятаҳо ба мӯқобили хизмати ҳарбӣ пешбинӣ шудааст, ки ин чиноятаҳо аз ҷониби хизматчиёни ҳарбӣ, ки дар асоси даъват ё ба тартиби ихтиёри адои хизмат мекунанд, аз ҷониби шаҳрвандони дар эҳтиётбуда ва шахсоне, ки мутобики қонунҳои ҷорӣ мақоми хизматии ҳарбиро доранд, содир карда мешавад.

Тибқи талаботи моддаи 1 Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» хизматчи ҳарбӣ шахсе эътироф мешавад, ки дар Қувваҳои Мусаллаҳи ҶТ (минбаъд ҚМ ҶТ), дар қӯшунҳои мудофиаи граждании Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати ҶТ, (аз он ҷумла мақомоти идоракуни он), Қӯшунҳои дохилии ҶТ, Полки посбоникунандаи Раёсати корҳои ислоҳии Вазорати адлияи ҶТ, Гвардияи миллии ҶТ, Кумитаи давлатии амнияти миллии ҶТ, Агентии таъминоти молу мулки маҳсуси назди Ҳукумати ҶТ ва дигар қӯшуну соҳторҳои ҳарбии мутобики Қонуни ҶТ “Дар бораи мудофиа” ташкилшаванда (минбаъд Қувваҳои Мусаллаҳ, дигар қӯшунҳо ва соҳторҳои ҳарбӣ) пешбинӣ карда шудааст.

Ба шаҳрвандони дар эҳтиётбуда, инҳо дохил мешаванд: аскарон, сержантҳо, старшинаҳо, прaporшикҳо, афсарони хурд, афсарони қалон ва афсарони олӣ.

Мутобики талаботи Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» барои такмил намудани Қувваҳои Мусаллаҳи ҶТ дар асоси сафарбаркунӣ ва дар давраи ҷанг аз ҷумлаи шаҳрвандони зерин эҳтиёт таъсис дода мешавад:

– онҳое, ки аз хизмати ҳарбӣ руҳсат шуда, ба эҳтиёт дохил карда шудаанд; онҳое, ки аз рӯйи барномаи тарбияи афсарони

эҳтиёт дар кафедраҳои ҳарбии назди муассисаҳои таълимии давлатии таҳсилоти олии касбӣ таҳсил намудаанд;

– онҳое, ки бо сабаби ба онҳо додани иҷозати ба таъхир андохтани муҳлати даъват хизмати ҳарбӣ адо накардаанд ё аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод шудаанд;

– онҳое, ки хизмати алтернативиро адо кардаанд ё аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод шудаанд;

– заноне, ки ихтисоси қайди ҳарбӣ доранд.

Ба шаҳрванде, ки таҳсилро дар кафедраи ҳарбии назди муассисаи давлатии таҳсилоти олии касбӣ аз рӯйи барномаи тарбияи афсарони эҳтиёт бомуваффақият хатм намудааст, пас аз хатми муассисаи таълимӣ, ҳамзамон бо дохил намудан ба эҳтиёт Вазири мудофиаи ҶТ рутбаи ҳарбии афсарӣ медиҳад.

Шаҳрванде, ки дар эҳтиёт аст, мутобики Низомномаи ташхиси тиббии ҳарбӣ барои муайян намудани қобили хизмати ҳарбӣ буданаш аз муоинаи тиббӣ мегузарад.

Шахсони дигаре, ки мутобики қонунҳои ҷорӣ мақоми хизматии ҳарбиро доранд, пешбинӣ карда шудааст, ки ба ин категория курсантони муассисаи таълимии ҳарбии таҳсилоти олии касбӣ дохил мебошанд. Тибки талаботи моддаи 30 Қонуни ҶТ “Дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ” шаҳрванде, ки хизмати ҳарбиро адо накардааст, ҳукук дорад ба муассисаи таълимии ҳарбии таҳсилоти олии касбӣ аз соле, ки дар он ў ба синни 17 солагӣ мерасад ва то соле, ки ў 21 сола мешавад, дохил шавад.

## **§ 2. Чиноятаҳое, ки ба муқобили уҳдадориҳои хизмати ҳарбӣ ё иҷроиши хизмати ҳарбӣ таҷовуз мекунанд**

### **Худсарона тарқ кардани қисми ҳарбӣ ё маҳалли хизмат**

Ҷавобгарии чиноятӣ барои худсарона тарқ кардани қисми ҳарбӣ ё маҳалли хизмат дар моддаи 374 КҔ ҶТ пешбинӣ гардидааст, ки аз 4 қисм иборат мебошад.

Худсарона тарқ кардани қисми ҳарбӣ ё маҳалли хизмат моддаи нав набуда, дар моддаи 256 КҔ РСС Тоҷикистон пешбинӣ шуда буд. Тибки талаботи моддаи мазкур худсарона монда рафтани қисми ҳарбӣ ё ҷойи хизмат аз ҷорӣ қисм иборат буд.

Мутобики талаботи қисми 1 моддаи 374 КҔ ҶТ худсарона тарқ кардани қисми ҳарбӣ ё маҳалли хизмат, ҳамчунин бидуни сабабҳои узрнок сари вақт барнагаштан ба хизмат пас аз руҳсатӣ аз қисми ҳарбӣ, руҳсатии меҳнатӣ, ҳангоми таъйин кардан ё гузаронидан бо дигар ҷой ба хизмат ё ба дигар хизмат гузаронидан ё аз

сафари хизматӣ барнагаштан ё аз муассисаҳои табобатӣ, ки зиёда аз се шабонарӯз, vale на зиёда аз даҳ шабонарӯзро дар бар мегирад аз ҷониби хизматчиёни ҳарбие, ки тибқи даъват хизмат мекунанд, инҷунин саркашӣ кардан аз хизмат ба ҳамин муҳлат бо роҳи пешкаш намудани ҳуҷҷатҳои қалбакӣ ё шаклҳои дигари фиреб, пешбинӣ карда шудааст.

Объекти бевоситаи ҷинояти мазкур муносибатҳои муттадили хизмати ҳарбӣ ба ҳисоб мераванд, ки бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифз карда мешаванд.

Ба ҷамъият ҳавғонокии ин ҷиноят дар он зоҳир мегардад, ки хизматчии ҳарбӣ ҳудсарона қисми ҳарбӣ ё маҳалли хизматро тарк мекунад.

Тарафи объективии ҷинояти мазкур аз якчанд ҳаракатҳои мустақилона ва беҳаракатии ҷинояткоронаи ба ҷамъият ҳавғонок иборат мебошад, ки аз рӯйи соҳти меъёрҳои ҷиноятӣ – ҳуқуқӣ ба таркиби алтернативӣ ҳос мебошад ва ҷунин ҳаракат ва беҳаракатии мустақилонаро дар бар мегирад:

1. Ҳудсарона тарк кардани қисми ҳарбӣ ва ё маҳалли хизмат;
2. Сари вақт барнагаштан ба хизмат пас аз рухсатӣ ба қисми ҳарбӣ;
3. Сари вақт барнагаштан ба хизмат пас аз рухсатии меҳнатӣ;
4. Ҳозир нашудан ба хизмат ҳангоми таъйин кардан ба вазифа;
5. Ҳозир нашудан ба хизмат ҳангоми гузаронидан ба дигар чой барои хизмат;
6. Ҳозир нашудан ба хизмат ҳангоми гузаронидан ба дигар хизмат;
7. Сари вақт барнагаштан аз сафари хизматӣ;
8. Сари вақт барнагаштан баъд аз муолиҷа дар муассисаҳои табобатӣ;
9. Саркашӣ кардан аз хизмат бо роҳи пешкаш намудани ҳуҷҷатҳои қалбакӣ ё шаклҳои дигари фиреб.

Зери мағхуми ҳудсарона тарк кардани қисми ҳарбӣ ё маҳалли хизмат аз ҷониби хизматчии ҳарбӣ тарк кардани қисми ҳарбӣ бо ҳоҳиши ҳуд ва бе иҷозати командири даҳлдор фахмида мешавад. Дар ин асно бояд ба назар гирифт, ки ҳудсарона тарк кардани қисми ҳарбӣ – аломати ҳатмии таркиби ҷинояти мазкур ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, бо иҷозати командир (ҳатто ӯ, агар ҳуқуқи ҷунин иҷозат доданро надошта бошад ҳам) рафтан аз қисми ҳарбӣ ва бозгашт ба он ҷавобгарии ҷиноятиро аз рӯйи моддаи 374-и КҶ истисно мекунад. Дар ин ҳолат ҷавобгарӣ барои гайриқонунӣ тарк кардани қисми ҳарбӣ ва саривақт барнагаштан ба он ба уҳдаи командир voguzor мешавад, ки ҷунин иҷозат додааст. Аҳаммият

надорад, ки ин ичозат бо ягон тарз расмӣ гардонида шудааст (ирсоли фармон, рухсатнома, билети рухсатӣ) ё ба таври шифоҳӣ дода шудааст. Дар кирдори хизматчиҳӣ ҳарбӣ набудани таркиби чиноятро он ҳолат гувоҳӣ медиҳад, ки агар ўзин ё он командир ичозат гирифта бошад.

Тибқи талаботи банди 8 Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ, таҳти №19, аз 26 июни соли 2009 «Дар бораи таҷрибаи аз тарафи судҳо татбиқ намудани қонунгузорӣ оид ба парвандахои чиноятӣ марбуд ба саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ, худсарона тарк карданӣ қисми ҳарбӣ ё маҳалли хизмат, фирор ва саркашӣ аз ичрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ бо роҳи узвмаибкунӣ ё усули дигар» таҳти мағҳуми маҳалли хизмат, ки бо ҳудуди қисми ҳарбӣ рост намеояд, маҳалли муайяне фаҳмида мешавад, ки барои хизматчиҳӣ ҳарбӣ ҷиҳати ичрои вазифаи хизмати ҳарбиаш дар муддати вақти таъйиншуда муқаррар шудааст. Маҳалли ичрои хизмат, аз ҷумла, маҳалли корҳои ҳочагидорӣ, ҷойи гузаронидани ҷорабии ниҳои таълимӣ, оммавиу фарҳангӣ ва тарбиявӣ, мавҷудияти фармон ҳангоми ҳаракат (эшелон, поезд ва гайра), маҳалли сафари хизматӣ мебошад<sup>47</sup>.

Бе сабабҳои узрнок барнагаштан ба қисми ҳарбӣ бехаракатии чинояткоронаро ташкил медиҳад.

Тибқи талаботи моддаи 225 Оинномаи хизмати дохилии ҚМ ҶТ ба хизматчиёни ҳарбие, ки хизмати ҳарбиро тибқи даъват ва хизматчиёни ҳарбие, ки хизмати ҳарбиро дар муассисоти таълимии ҳарбии маълумоти қасбӣ ва қисмҳои таълимии ҳарбӣ адо менамоянд, ҳар ҳафта на камтар аз як шабонарӯз истироҳат дода мешавад.

Ба афсарон ва прапоршикҳое, ки барои ичрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ дар рӯзҳои истироҳат ва рӯзҳои ид ҷалб карда мешаванд, тибқи қарори командири қисми ҳарбӣ (чузъу том), бо дарназардошти манфиати хизмат, истироҳат дар рӯзҳои дигари ҳафта дода мешавад. Давомнокии истироҳат набояд аз вақте, ки барои хизмат дар рӯзҳои истироҳат ва ҷашн сарф шудааст, зиёдтар бошад.

---

<sup>47</sup> Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи аз тарафи судҳо татбиқ намудани қонунгузорӣ оид ба парвандahои чиноятӣ марбуд ба саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ, худsарона тарк карданӣ қисми ҳарбӣ ё маҳалли хизмат, фирор ва саркашӣ аз ичрои вазifaҳои хizmati ҳarbӣ bo roҳi uzmabiкуnӣ ё usuli digar», az 26 iyun soli 2009, №19. Bandi 8 // Mâcmûai қarorxoi Plenumi Sudi Olii Ҷumҳurii Toҷikiiston (solxoi 2002-2019). Dushanbe, 2019. C. 86.

Аз ин чо бар меояд, ки таҳти мафхуми бе сабабҳои узрнок бар нагаштан ба қисми ҳарбӣ зиёда аз се шабонарӯз, вале на зиёда аз даҳ шабонарӯз фахмида мешавад.

Бояд гуфт, ки кирдорҳои (харакат ва беҳаракатии) мустақилонаи номбаршуда, танҳо дар ҳамон ҳолат таркиби ҷинояти қисми 1 моддаи 374 КҶ ҶТ ташкил медиҳанд, ки агар тарк кардани қисми ҳарбӣ ё маҳали хизмат муҳлати зиёда аз се шабонарӯз (72 соат), вале на зиёда аз даҳ шабонарӯзро дар бар гирифта бошад.

Ҷавобгарии ҷинояти барои ҳудсарона тарк кардани қисми ҳарбӣ ё маҳали хизмат, ки давомнокиаш зиёда аз 3 шабонарӯз, аммо на зиёда аз 10 шабонарӯз мебошад (қисми 1-и моддаи 374 КҶ), танҳо ба хизматчиёни ҳарбие, ки хизмати ҳарбиро аз рӯйи даъват адо мекунанд, инчунин ба шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор доштае, ки ба ҷамъомадҳои ҳарбӣ даъват шудаанд ва соҳтмон-ҷиҳои ҳарбии отрядҳои соҳтмонии ҳарбии Вазорати мудофиа ва дигар вазорату ташкилотҳои ҶТ пахн мегардад<sup>48</sup>.

Агар хизматчии ҳарбӣ тибқи даъват хизматкунанда, ҳудсарона қисми ҳарбӣ ва маҳали хизматро тарк мекунад ва бе сабабҳои узрнок камтар аз се шабонарӯз ба ҳудуди қисми ҳарбӣ ё маҳали хизмат ҳозир намешавад, пас дар ин чо кирдори ҷинояти ҷой надорад ва кирдори шаҳс ҷавобгарии интизомиро ба бор меорад.

Инчунин дигар беҳаракатии ба ҷамъият ҳавфнок, ки дар қисми 1 моддаи 374 пешбинӣ шудааст, ин саркашӣ кардан аз хизмат ба муҳлати зиёда аз се шабонарӯз, вале на зиёда аз даҳ шабонарӯз бо роҳи пешкаш намудани ҳуҷҷатҳои қалбакӣ ё шаклҳои дигари фиреб ба ҳисоб меравад.

Ҳизматчии ҳарбие, ки тибқи даъват ба хизмат ҷалб карда мешавад, тибқи ҳуҷҷати расмӣ ба руҳсатӣ равон карда мешавад.

Ҳуҷҷати расмӣ гуфта, санади ҳатмиеро эътироф мекунанд, ки ҳолат ва ҳодисаҳои аҳаммияти ҳуқуқидоштаро тасдиқ мена-моянд ва барои муқаррар намудан, тағйир додан ё қатъ намудани ҳуқуқу ҳудадориҳои маданий равона шудаанд.

Пешкаш намудани ҳуҷҷатҳои қалбакӣ ин амалий намудани ҳаракатҳои муайян бо роҳи аз рӯйи таъйиноташон истифода бур-

<sup>48</sup> Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи аз тарафи судҳо тагбиқ намудани конунгузорӣ оид ба парвандаҳои ҷинояти марбӯд ба саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ, ҳудсарона тарк кардани қисми ҳарбӣ ё маҳали хизмат, фирор ва саркашӣ аз иҷрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ бо роҳи узвмаибкунӣ ё усули дигар». аз 26 июня соли 2009, №19. Банди 8 // Мачмуаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 86-87.

дани хүччатхой қалбакӣ ба ҳисоб меравад. Мисол, пешкаш намудани онҳо ба сардори (командири) қисми ҳарбӣ ва ё дигар шахсон.

Тибки талаботи банди 11 Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ, таҳти №19, аз 26 июни соли 2009 «Дар бораи таҷрибаи аз тарафи судҳо татбиқ намудани қонунгузорӣ оид ба парвандаҳои чиноятӣ марбут ба саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ, худсарона тарқ кардани қисми ҳарбӣ ё маҳалли хизмат, фирор ва саркашӣ аз иҷрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ бо роҳи узвмаибкунӣ ё усули дигар» соҳтакории хүччат ин аз тарафи хизматчиёни ҳарбӣ пешниҳод намудани хүччатхой қалбакӣ ба командирашон (сардорашон), бо мақсади мувакқатан, пурра аз ҳама ё аз баязе уҳдадориҳои хизмати ҳарбӣ озод шудан ба ҳисоб меравад. Хүччатро метавонад худи хизматчии ҳарбӣ ё бо ҳоҳиши ўшаси дигар соҳтакорӣ намояд.

Фиреб гуфта, пинҳон намудани ҳолати воқеии ҳақиқат ва ҳабар додани маълумоти нодуруст бо мақсади гумроҳ намудани шахси масъул барои ноил шудан ба мақсадҳои муайяни худро меноманд.

Шакли дигари фиреб ин қасдан додани маълумоти бардуруғ, ки асос барои мувакқатан ё пурра озод шудани шахсро дар назар дорад<sup>49</sup>.

Фиреб дар ҳолати саркашӣ кардан аз хизмат бо пешниҳод намудани хүччатхой қалбакӣ алоқманӣ мебошад.

Аз рӯйи конструксияи тарафи объективии чиноят таркиби чинояти мазкур расмӣ ба ҳисоб меравад.

Тарафи субъективии чинояти мазкур гуноҳ дар шакли қасди бевосита ба ҳисоб меравад, яъне гунахгор ҳангоми худсарона тарқ кардани қисми ҳарбӣ ё маҳалли хизмат ба ҷамъият ҳавфнок будани ҳаракати (бехаракатии) худро дарк карда, имконияте ё ногузирӣ фаро расидани оқибати ба ҷамъият ҳавфноки онро пешбинӣ намуда, ҳоҳони фаро расидани он мебошад.

Ангеза ва мақсади чиноят барои бандубости чиноят аҳаммият надорад.

Субъекти чинояти мазкур дар қисми 1 моддаи 374 хизматчиёни ҳарбие, ки тибки даъват хизмат мекунанд, ба ҳисоб мераванд.

Категорияи чиноят дар қисми 1 моддаи 374 начандон вазнин эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи мазкур кирдорҳои дар қисми 1 моддаи 374 пешбинишуда агар аз ҷониби хизматчии ҳарбӣ, ки дар қисми ҳарбии интизомӣ муҳлати ҷазоро адо мекунанд, содир шуда бошад, мустаҳкам карда шудааст.

---

<sup>49</sup> Ҳамон ҷо. С. 87.

Ҳамин кирдор чавобгарии чиноятиро аз ҷониби хизматчиёни ҳарбӣ, ки нисбати онҳо суд ҷазои нигоҳ доштан дар қисми ҳарбии интизомиро таъйин намудааст, муқаррар мекунад.

Тибқи талаботи моддаи 56 КҶ ҔТ нигоҳ доштан дар қисми ҳарбии интизомӣ ба хизматчиёни ҳарбие таъйин карда мешавад, ки хизмати ҳарбиро аз рӯйи даъвати хизмати муҳлатнок адо мекунанд, инчунин ба хизматчиёни ҳарбие, ки хизмати ҳарбиро бо тартиби ихтиёрий дар вазифаи аскари қаторӣ ва ҳайати сержантҳо адо мекунанд, агар онҳо дар лаҳзаи ҳукмро баровардани суд муҳлати бо қонун муқарраргардидаи хизматро тибқи даъват адо накарда бошанд.

Субъекти чинояти дар қисми 2-и моддаи 374 КҶ пешбини-шуда, танҳо хизматчиёни ҳарбие, ки дар қисми ҳарбии интизомӣ адои ҷазо менамоянд, шуда метавонанд.

Категорияи чиноят дар қисми 2 моддаи мазкур начандон вазнин эътироф мешавад.

Мутобики қисми 3 моддаи 374 ҳудсарона тарқ кардани қисми ҳарбӣ ё ҷойи хизмат аз ҷониби хизматчи хизмати ҳатмии ҳарбӣ, шахси ҳайати афсарӣ, прaporщик ё хизматчие, ки бо тартиби ихтиёрий адои хизмат мекунад, инчунин барнагаштан ба хизмати ҳарбӣ дар вақти муайяншуда бе сабабҳои узрнок зиёда аз даҳ шабонарӯз, vale на бештар аз як моҳ, инчунин саркашӣ кардан аз хизмати ҳарбӣ ба ҳамин муҳлат бо роҳи пешкаш намудани ҳуҷҷатҳои қалбакӣ ё шаклҳои дигари фиреб, пешбинӣ карда шудааст.

Қисми 3 моддаи 374 ҷавобгарии чиноятиро барои тарқ карданни қисми ҳарбӣ ё ҷойи хизмат, инчунин барои барнагаштан ба хизмати ҳарбӣ дар вақти муайяншуда бе сабабҳои узрнок ё саркашӣ кардан аз хизмати ҳарбӣ бо роҳи пешкаш намудани ҳуҷҷатҳои қалбакӣ ё шаклҳои дигари фиреб ба муҳлати зиёда аз даҳ шабонарӯз, vale на зиёда аз як моҳ муайян кардааст.

Ҷавобгарии чиноятӣ барои ҳудсарона тарқ кардани қисми ҳарбӣ ё маҳалли хизмат, яъне бе сабабҳои узрнок барнагаштан ба хизмат дар муҳлати зиёда аз 10 шабонарӯз, vale на зиёда аз 1 моҳ (қисми 3-и моддаи 374 КҶ) ҳамаи хизматчиёни ҳарбие, ки ба тариқи даъват ва ё ихтиёрий хизмат менамоянд, ба вуқӯъ мепайвандад.

Афсароне, ки хизмати ҳарбиро ба тарики ихтиёри адo менамоянд, аз рӯйи вазъи ҳукукии худ ба афсароне, ки хизмати ҳарбиро ба тарики даъват адo менамоянд, баробар мебошанд<sup>50</sup>.

Ба сифати субъекти чиноят дар қисми 3 моддаи 374 – хизматчиёни хизмати ҳатмии ҳарбӣ, афсарон, прапорщико ва хизматчиёне, ки бо тартиби ихтиёри хизмати ҳарбиро адo мекунанд, баромад мекунанд.

Қисми 3 чинояти мазкур ба категорияи чинояти начандон вазнин дохил мешавад.

Қисми 4 моддаи мазкур ҷавобгарии чиноятиро барои ҳудсарона тарқ кардани қисмҳои ҳарбӣ ё маҳалли хизмат бе сабабҳои узрнок сари вакт барнагаштан ба маҳалли хизмат зиёда аз даҳ шабонарӯз, инчунин саркашӣ кардан аз хизмат бо муҳлати зикргардида бо роҳи пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои қалбакӣ ё шаклҳои дигари фиреб аз ҷониби хизматчи ҳарбие, ки дар қисми ҳарбии интизомӣ муҳлати ҷазоро адo менамояд, содир шуда бошад, муқаррар кардааст.

Хизматчиёни ҳарбие, ки дар қисми ҳарбии интизомӣ муҳлати ҷазоро адo намуда истода, бо мақсади ҳудсарона тарқ кардани қисми ҳарбӣ ва маҳалли хизмат бе сабабҳои узрнок зиёда аз даҳ шабонарӯз барнагашта ҳуҷҷатҳои қалбакӣ пешниҳод намоянд ё тарзи дигари фиребро истифода баранд, ҳаракатҳои онҳо бо қисми 4-и моддаи 374 КҶ бояд бандубаст карда шаванд.

Қисми 5 моддаи мазкур ҷавобгарии чиноятиро барои ҳудсарона тарқ кардани қисмҳои ҳарбӣ ё маҳалли хизмат, инчунин бе сабабҳои узрнок сари вакт барнагаштан ба маҳалли хизмат зиёда аз як моҳ аз ҷониби хизматчиёни ҳарбие, ки тибқи даъват хизмат мекунанд, хизматчи хизмати ҳатмии ҳарбӣ, шахси ҳайати афсарӣ, прапорщик ё хизматчи, ки бо тартиби ихтиёри адoи хизмат мекунад, пешбинӣ кардааст.

Категорияи чиноят дар қисми 4 ва 5 моддаи мазкур дараҷаи миёна эътироф мешавад.

Дар қисми 6 моддаи 374 кирдорҳои дар ҳамин модда пешбинишуда, яъне, аз қисми 1 то қисми 5 моддаи мазкур, ки дар вазъияти ҷанг ё замони ҷанг, сарфи назар аз давомнокии он содир шуда бошад, мустаҳкам карда шудааст.

<sup>50</sup> Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи аз тарафи судҳо татбик намудани қонунгузорӣ оид ба парвандоҳои чинояти марбуд ба саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ, ҳудсарона тарқ кардани қисми ҳарбӣ ё маҳалли хизмат, фирор ва саркашӣ аз иҷрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ бо роҳи узвмаибкунӣ ё усули дигар», аз 26 июни соли 2009, №19. Банди 10 // Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 86-87.

Мафхумҳои вазъияти чанг ва замони чанг дар шарҳи моддаҳои қаблӣ баён карда шудааст.

Категорияи чиноят дар ин қисми модда вазнин эътироф карда мешавад.

Дар моддаи 374 эзоҳ пешбинӣ карда шудааст, ки мутобики он хизматчии ҳарбии кирдори дар қисмҳои якум ва панҷуми моддаи мазкур пешбинишударо бори аввал содир карда, агар худсарона тарқ кардани қисми ҳарбӣ бо сабаби пеш омадани шароитҳои вазнин содир шуда бошад, метавонад аз ҷавобгарии чиноятӣ озод карда шавад.

Эзоҳи моддаи мазкур ҷораи ҳавасмандкунӣ ба ҳисоб рафта, аз ҷавобгарии чиноятӣ озодшавии хизматчиёни ҳарбиро имконият медиҳад.

Мувофиқи эзоҳи моддаи мазкур дар ҷунин ҳолатҳо хизматчии ҳарбӣ ин чиноятро содиркунанда метавонад аз ҷавобгарии чиноятӣ озод карда шавад:

– кирдорҳои дар қисмҳои якум ва панҷуми моддаи мазкур пешбинигардида, агар бори аввал содир карда бошанд;

– кирдорҳои дар қисмҳои якум ва панҷуми моддаи мазкур пешбинигардида, агар бо сабаби пеш омадани шароитҳои вазнин содир шуда бошанд, ба ин шароитҳои вазнин дохил мешаванд: ҳолатҳои оғатҳои табиӣ, ҳолатҳои фавқулодаи табиӣ, вазъияти бади саломатӣ, шароити вазнинии оилавӣ ва гайра.

Мақомоти даҳлдорро зарур мебошад, ки дар ҳолати аз ҷавобгарии чиноятӣ озод кардани хизматчиёни ҳарбӣ асосҳои ҳавасмандкунии эзоҳи моддаи 374-и КҶ ҔТ ба инобат гиранд.

Ҳамин тарик, КҶ ҔТ дар эзоҳи моддаи мазкур барои хизматчиёни ҳарбӣ ҳамчун ҷораи ҳавасманӣ сабукиро пешбинӣ кардаст, ки гарчанде хизматчии ҳарбӣ чинояти мазкурро бори аввал ва бо сабаби пеш омадани шароити вазнин содир карда бошад ҳам, vale аз ҷавобгарии чиноятӣ озод карда мешавад.

## Фирор

Ҷавобгарии чиноятӣ барои фирор дар моддаи 375 КҶ ҔТ пешбинӣ карда шудааст.

Тибқи талаботи банди 14 Қарори Пленуми Суди Олии ҔТ «Дар бораи таҷрибаи аз тарафи судҳо татбиқ намудани конунгузорӣ оид ба парвандахои чиноятӣ марбуд ба саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ, худсарона тарқ кардани қисми ҳарбӣ ё маҳалли хизмат, фирор ва саркашӣ аз иҷрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ бо роҳи узвмаибкунӣ ё усули дигар», таҳти №19, аз 26 июни соли 2009, фирор – ин аз тарафи хизматчии ҳарбӣ дар худсарона

тарк кардани қисми ҳарбӣ ё ҷойи хизмат, инчунин, дар муҳлатҳои муайян ҳозир нашудан ба хизмат бо мақсади умуман саркашӣ намудан аз адой хизмати ҳарбӣ ифода мегардад, яъне шаҳс мақсади аз иҷрои уҳдадориҳои конститутсионии худ пурра саркашӣ карданро дорад<sup>51</sup>.

Объекти бевоситаи ҷинояти мазкур муносибатҳои мӯътадили бо қонунгузории ҷинояти ҳифзшавандай хизмати ҳарбӣ ба ҳисоб меравад.

Дар натиҷаи содир кардани ҷинояти фирор манфиатҳои хизмати ҳарбӣ поймол карда мешавад.

Тарафи объективии ҷинояти мазкур дар чунин ҳаракатҳо ифода мейбад:

– ҳудсарона аз қисми ҳарбӣ ё аз ҷойи хизмат баромада рафтани хизматчиёни ҳарбӣ бо мақсади саркашӣ аз адой хизмати ҳарбӣ;

– барнагаштан дар вақти муайяншуда бо мақсади саркашӣ аз адой хизмати ҳарбӣ ба қисми ҳарбӣ ё ҷойи хизмат.

Фирор – ҷинояти давомдор мебошад ва аз лаҳзаи баромада рафтани аз қисми ҳарбӣ ва ҳозир нашудан ба қисми ҳарбӣ ё ҷойи хизмат хотимаёftа ҳисобида шуда, мақсади саркашӣ намудан аз хизмати ҳарбӣ аломати ҳатмии он мебошад.

Дар ҳудсарона тарк кардани қисми ҳарбӣ ё маҳалли хизмат, шаҳс танҳо нияти муваққатан аз уҳдадориҳои хизмати ҳарбӣ канорачӯи кардан дорад ва бо мурури кӯтоҳи вақт барои идома додани хизмат ба қисми ҳарбӣ ё маҳалли хизмат ҳозир мешавад.

Дар фирор бошад, ҳудсарона аз қисми ҳарбӣ ё ҷойи хизмат бо мақсади саркашӣ аз адой хизмат ва тамоман барнагаштан ба қисми ҳарбӣ ё ҷойи хизмат фаҳмида мешавад.

Агар хизматчии ҳарбӣ ихтиёран даст кашид аз фирор ин ҳолат танҳо то лаҳзаи тарк кардани қисми ҳарбӣ ё маҳалли хизмат, ё ин ки бо гузаштани муҳлати ҳозир нашудан ба хизмат ба инобат гирифта мешавад.

Дар ҳолате, ки хизматчии ҳарбӣ бо мақсади аз хизмати ҳарбӣ раҳой ёфтани аз қисми ҳарбӣ фирор карда бошад ва баъди гузаштани якчанд вақт новобаста аз давомнокии он ба қисми ҳарбӣ ё ҷойи хизмат ва ба мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатӣ ҳозир шуда бошад, ҳаракатҳои ў ҳамчун ҷинояти хотимаёftа эътироф мегардад. Дар ин ҳолат ҳозиршавии хизматчии ҳарбӣ ихтиёран даст кашидани фирор ҳисоб намеёбад, балки омада ба гуноҳи худ иқрор шудан дониста мешавад, ки ин ҳамчун ҳолати сабуккунандай ҷазо мувофиқи қисми 1 моддай 61 КҶ ҶТ ба инобат гирифта мешавад.

<sup>51</sup> Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 88.

В. Фатхуддинов дар асари хеш қайд кардааст, ки ба таври ихтиёрий даст қашидан аз содир кардани фирор мумкин аст, танҳо аз лаҳзаи худсарона баромада рафтан аз қисми ҳарбӣ ё худ то гузаштани муҳлати баргаштан ба хизмат имконпазир гардад. Агар хизматчии ҳарбӣ, ки фирор содир намудааст, баъди гузаштани як миқдор вақт нияти худро тафийир дода, азми баргаштан ба хизмат кунад, пас ин амалҳо ҳамчун ихтиёрий даст қашидан рад кардан аз фирор ҳисобида намешавад ва он чун ҳолати сабуккунанда эътироф мегардад<sup>52</sup>.

Аз рӯйи конструксияи тарафи объективии чиноят таркиби чинояти мазкур расмӣ мебошад, яъне фирор аз вақти баромада рафтан аз қисми ҳарбӣ ё маҳалли хизмат, ё ин ки барнагаштан бо мақсади умуман саркашӣ намудан аз хизмати ҳарбӣ, чинояти хотимаёфта ҳисобида мешавад. Муддати дар қисми ҳарбӣ ё чойи хизмат қарор надоштани гунахгор барои бандубости чиноят аҳаммият надорад, лекин ҳангоми таъйин намудани ҷазо мумкин аст, ба назар гирифта шавад.

Тарафи субъективии чинояти мазкур гуноҳ танҳо дар шакли қасди бевоситаро ташкил медиҳад.

Мақсад дар ин чиноят аломати ҳатмӣ ба ҳисоб меравад.

Яке аз аломатҳои фарқунандай фирор аз худсарона тарк кардани қисми ҳарбӣ ё маҳалли хизмат ин мақсади чиноят ба ҳисоб меравад.

Мақсад аломати иловагии тарафи субъективии чиноят ба ҳисоб рафта, дар ҳамон ҳолат ба сифати аломати ҳатмӣ баромад мекунад, ки агар бевосита дар диспозитсияи моддаи даҳлдори Қисми маҳсуси КҶ ҶТ пешбинӣ шуда бошад.

Субъекти қисми 1 моддаи 375 КҶ хизматчии ҳарбие ба ҳисоб меравад, ки дар асоси даъват хизмат карда истодааст.

Субъекти қисми 2 моддаи 375 шахси ҳайати афсарӣ, прапорщик ё хизматчии ҳарбие, ки бо тартиби ихтиёрий адои хизмат мекунад, шуда метавонанд.

Категорияи чиноят дар қисми 1 дараҷаи миёна ва дар қисмҳои 2, 3, 4 моддаи мазкур вазнин эътироф мешавад.

Дар қисми 3 моддаи мазкур фирор бо силоҳ, ки дар чойи хизмат бовар карда супурда шудааст, инчунин фирор аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ё гурӯҳи муташаккил содир шуда бошад, пешбинӣ карда шудааст.

<sup>52</sup> Фатхуддинов В. Чиноята ба муқобили хизмати ҳарбӣ. Тафсири илмию амалии КҶ ҶТ. Душанбе, 2007. С. 70.

Фирор бо силоҳе, ки дар чойи хизмат вобаста карда шудааст, бандубости иловагиро талаб намекунад (қисми 3-и моддаи 375 КЧ), зеро силоҳ ба ў мутобики қонун дода шудааст.

Фирор бо силоҳе, ки ба хизматчи ҳарбӣ барои ичро намудани вазифаҳои хизматӣ вобаста карда нашудааст, содир шуда бошад, бояд аз рӯйи маҷмӯи чиноята бо фирор ва мутаносибан бо моддаҳои 195, 199-и КЧ бандубаст карда шавад<sup>53</sup>.

Фирор дар ҳамон ҳолат аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ё гурӯҳи муташаккил бандубаст карда мешавад, ки агар дар ҳолати содир намудани он меъёрои дар қисмҳои 2 ва 3-и моддаи 39 КЧ ҶТ пешбинигардида мавҷуд бошанд.

Дар қисми 4 моддаи мазкур ҷавобгарии чиноятаи барои фирор дар вазъияти ҷангӣ ва замони ҷанг содир шудааст, пешбинӣ карда мешавад, ки мағҳуми вазъияти ҷангӣ ва замони ҷанг дар шарҳи моддаҳои қаблий муфассал гуфта шудааст.

Эзоҳи моддаи 375 КЧ ҶТ пешбинӣ мекунад, ки хизматчи ҳарбие, ки мутобики кирдорҳои пешбининамудаи қисми якуми ҳамин модда бори аввал фирор кардааст, агар ихтиёран дар муҳлати се рӯз омада ба гуноҳи худ икрор шавад ва ё фирор аз сабаби ба миён омадани шароитҳои вазнин содир шуда бошад, метавонад аз ҷавобгарии чиноятаи озод карда шавад.

Эзоҳи моддаи мазкур ҷунин шартҳои ҳавасмандкуниро пешбинӣ кардааст:

1. Агар фирор бори аввал содир шуда бошад;
2. Агар гунаҳгор ихтиёран омада ба гуноҳи худ икрор шавад;
3. Агар гунаҳгор ҷунин икроршавиро дар муҳлати на зиёда аз се рӯз анҷом дихад;
4. Агар фирор бо сабаби пеш омадани шароитҳои вазнин содир шуда бошад;
5. Агар фирор танҳо ба аломатҳои пешбининамудаи қисми 1 моддаи 375 КЧ ҶТ мувофиқат қунад.

Мақомоти даҳлдорро зарур мебошад, ки дар ҳолати аз ҷавобгарии чиноятаи озод кардани хизматчиёни ҳарбӣ асосҳои ҳавасмандкунии эзоҳи моддаи 375-и КЧ ҶТ ба инобат гиранд.

---

<sup>53</sup> Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 88.

## **Саркашӣ аз ичрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ бо роҳи узвмаибқунӣ ё усули дигар**

Саркашӣ аз ичрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ бо роҳи узвмаибқунӣ ё усули дигар ҳамчун чиноят дар моддаи 376 пешбинӣ шуда, аз 3 қисм иборат мебошад.

Саркашӣ кардан аз хизмати ҳарбӣ бо роҳи маъюб кардани худ ё ки бо усули дигар, дар моддаи 259 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 пешбинӣ шуда, аз ду қисм иборат буд.

Қисми якуми он ҷавобгарии чиноятиро барои саркашӣ карданни хизматчи ҳарбӣ аз ичрои вазифаҳои хизматии ҳарбӣ ба воситаи ба худ расонидани зарари ҷисмонӣ (бо роҳи худмаъюбқунӣ) ё ки худро бардуруғ қасал нишон додан, ба воситаи ҳучҷатҳои қалбакӣ ё ғиреби дигар, инҷунин нахостани адои вазифаҳои ҳарбӣ, пешбинӣ менамояд.

Қисми дуюми он бошад, агар ҳамин кирдорро дар замони ҷанғӣ ё дар вазъияти ҷанғ содир шуда бошад, ҷавобгарии чиноятиро пешбинӣ менамояд.

Объекти бевоситай чинояти мазкурро муносибатҳои ҷамъияти ташкил медиҳад, ки раванди мӯтадилии хизмати ҳарбиро танзим менамоянд.

Мутобики Қонуни ҶТ «Дар бори уҳдадориҳои умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ», таҳти мағҳуми хизмати ҳарбӣ навъи маҳсус ва афзалиятноки хизмати давлатӣ буда, ичрои бевоситай уҳдадориҳои конституционии шаҳрвандони ҟТ дар ҳайати Қувваҳои Мусаллаҳ, дигар қушунҳо ва соҳторҳои ҳарбӣ дар бар гирифта, иборат аст:

- а) аз хизмати ҳарбии мувофиқи даъват дар вазифаҳои аскар ва сержантҳо;
- б) аз хизмати ҳарбӣ бо тартиби ихтиёри дар вазифаҳои прaporшikҳo;
- в) аз хизмати ҳарбии мувофиқи даъват ва бо тартиби ихтиёри дар вазифаҳои ҳайати афсарон;
- г) аз хизмати ҳарбии ихтиёри дар вазифаҳои ҳайати аскарон, сержантҳо, прaporшikҳo ва афсарон;
- д) аз хизмати ҳарбии курсантҳо ва шунавандагони муасисаҳои таълимии ҳарбии маълумоти қасбӣ;
- е) аз хизмати ҳарбӣ бо тартиби ихтиёри дар мақомоти амнияти давлатии ҟТ дар вазифаҳои сержантҳо.

Тарафи объективии ин чиноятиро кирдор дар шакли ҳаракат ва беҳаракатӣ ташкил медиҳад.

Чуноне ки аз номи моддаи мазкур бар меояд, саркашӣ ин кирдори ғайрифаъолонаи шахс буда, дар беҳаракатӣ таҷассум мейёбад,

ки гунахгор бо мақсади мұваққатан (қисми 1 моддаи 367) ё пурра (қисми 2 моддаи 367), озод гардидан аз ичрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ, кӯшиш мекунад, ки чунин асоссоҳи қалбакиро ба миён оварад, ки онҳо барои мұваққатан ё пурра озод кардани шахс аз ичрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ асос мегарданд.

Дар баробари содир шудани кирдор дар шакли беҳаракатӣ, тарзҳои содиршавии чинояти номбурда бо ҳаракатҳои фаъолона дар чунин шаклҳо зохир мегарданд:

1. Саркашии хизматчиҳи ҳарбӣ аз ичрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ бо роҳи расонидани зарап ба худ (узвмаибқунӣ);

2. Саркашии хизматчиҳи ҳарбӣ аз ичрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ бо роҳи бемории соҳта (симулятсия);

3. Саркашии хизматчиҳи ҳарбӣ аз ичрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ бо роҳи фиреби дигар.

Таҳти мағҳуми расонидани зарап ба худ (узвмаибқунӣ), ин амалҳои сунъие фаҳмида мешавад, ки ба узв ва ё бофтаҳои гуногуни бадан зарап расонида, фаъолияти мұттадили узвҳои дохилии худро ҳалалдор месозад (масалан, расонидани зарап ба панҷаи даст)<sup>54</sup>.

Расонидани зарап ба худ (узвмаибқунӣ), метавонад бо истифодаи силоҳи оташфишон ё дигар предметҳо, (ба монанди корд, теги риштарошӣ), расонида шавад. Ба ғайр аз ин, хизматчиҳи ҳарбӣ бо мақсади мұваққатан ё пурра озод шудан аз вазифаҳои хизмати ҳарбӣ метавонад моддаҳои саҳттасир, химиявӣ ё заҳролудро истеъмол намояд.

Зарар ба саломатӣ метавонад аз ҷониби хизматчиҳи ҳарбӣ ба худ бо роҳи (узвмаибқунӣ), расонида шавад ё метавонад бо ҳоҳиши ў аз ҷониби шахси дигар анҷом дода шавад. Дар ин ҳолат ҷавобгарии чиноятӣ бо дарназардошти шарикӣ, нисбати ҳарду тараф ба вучуд меояд: хизматчиҳи ҳарбӣ ҳамчун иҷроқунандай чиноят ва зарраррасонанда ҳамчун ёрдамчӣ дар чиноят баромад мекунад<sup>55</sup>.

Ба таври дигар, дар ҳолате, ки агар зиёнрасонӣ ба саломатии хизматчиҳи ҳарбӣ бо ҳоҳиши ў аз ҷониби шахси дигар сурат гирифта бошад, пас кирдори ин шахс ҳамчун чиноят ба муқобили шахсият (моддаҳои 110-112-и КҶ) ва шарикӣ дар содир кардани чиноят аз рӯйи моддаи 36 ва моддаи 376-и КҶ бандубаст

<sup>54</sup> Наумов А.В. Российской уголовное право. Курс лекции. В двух томах. Т. 2. Особенная часть. М. Юрид. лит., 2004. С. 794.

<sup>55</sup> Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический, постатейный). 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. д.ю.н., профессора С.В. Дьякова, д.ю.н., профессора Н.Г. Кадникова. М.: ИД «Юриспруденция», 2016. 994 с.

мешавад. Худи хизматчии ҳарбӣ дар ин ҳолат ҳамчун иҷроқу-нандай ҷиноят ба ҷавобгарӣ қашида мешавад, зеро ў мақсади аз хизмати ҳарбӣ саркашӣ карданро дорад<sup>56</sup>.

Бемории сохта ин аз ҷониби хизматчии ҳарбӣ, қалбакӣ во-намуд намудани ҳама гуна bemorӣ, камбудиҳои ҷисмонӣ ё рӯҳӣ, ки ба таври воқеӣ вуҷуд надоранд. Ба монанди (нобиной, ношунавӣ ва ғ), ки асос барои муваққатан ё пурра озод кардани хизматчии ҳарбӣ аз вазифаҳои хизмати ҳарбӣ мегардад.

Мутобики моддаи 45 Қонуни ҶТ «Дар бори уҳдадориҳои умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ», яке аз асосҳои рӯҳсат кардан аз хизмати ҳарбӣ ин аз рӯйи вазъи саломатӣ бо сабаби аз комиссияи тиббии ҳарбӣ ба хизмати ҳарбӣ гайриқобил дониста шудани ў ба ҳисоб меравад.

Саркашии хизматчии ҳарбӣ аз вазифаҳои хизмати ҳарбӣ бо роҳи фиреби дигар метавонад дар пешниҳод намудани ҳӯҷҷатҳои қалбакӣ оид ба марғи ҳешовандони наздик ё ба bemorии вазнин гирифтгар шудани онҳо ё оид ба синну соли худ, инчунин оид ба доштани маълумоти олии қасбӣ, ба ҳисоб равад.

Ҷинояти мазкур аз лаҳзаи ба таври воқеӣ муваққатан ё қисман озод шудани хизматчии ҳарбӣ аз вазифаҳои хизмати ҳарбӣ хоти-маёфта ҳисобида мешавад<sup>57</sup>.

Тарафи субъективии ҷинояти мазкурро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад, яъне шаҳси гунахгор кирдори (харакат ва беҳаракатӣ) ҳудро дар намуди саркашӣ аз вазифаҳои хизмати ҳарбӣ дарк мекунад ва ҳоҳони содир намудани ин кирдорҳо мебо-шад.

Агар хизматчии ҳарбӣ, ҳаракатҳои дар боло овардашударо бо мақсади пурра озод шудан аз вазифаҳои хизмати ҳарбӣ анҷом дихад, кирдори ў бо қисми 2 моддаи мазкур бандубаст карда мешавад.

Агар шаҳс мақсади пурра аз иҷрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ озод шуданро дошта бошаду лекин ҷиноят ба ҳолатҳои аз ў воба-ста набуда ба охир расонида нашавад, кирдор бояд бо қисми 1 ё 3-и моддаи 32 ва қисми 2-и моддаи 376 КҔ бандубаст гардад. Дар ҳо-лати аз шаҳс гирифтани олот ё дигар воситаи содир намудани узвамибӯни ҳамчун тайёри барои саркашӣ аз иҷрои вазифаҳои хизматӣ бо тарзи нишондодашуда, бандубаст карда мешавад. Агар

<sup>56</sup> Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 90.

<sup>57</sup> Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический, постатейный). 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. д.ю.н., профессора С.В. Дьякова, д.ю.н., профессора Н.Г. Кадникова. М.: ИД «Юриспруденция», 2016. 994 с.

сохтакории ҳүччате, ки дар асоси он шахс бояд пеш аз муҳлат аз хизмати ҳарбӣ озод мегардид, аз тарафи командирон ошкор гардад, кирдор бояд ҳамчун сӯиқасди ҷинояти дар қисми 2-и моддаи 376 КҶ пешбинишуда бандубаст карда шавад<sup>58</sup>.

Дар баробари ин хизматии ҳарбӣ кирдорҳои дар боло овардашударо дар вазъияти ҷангӣ ё дар замони ҷанг содир намояд, ҳаракатҳои ў бо дастрасии қисми 3 моддаи 376 бандубаст карда мешавад.

Вазъияти ҷанг – ин чунин ҳолати оперативие мебошад, ки ба задухурди ҳарбӣ ё ҷой доштани чунин таҳдиҳои задухурд ба муҳолифин тавсиф меёбад. Чунин вазъият ҷой дар замони ҷанг ва ҷой дар замони тинҷӣ ба миён омаданаш мумкин аст. Вазъияти ҷангӣ дар замони тинҷӣ дар ҳолати амалҳои ҳарбии воҳидҳои мусаллаҳи гайридавлатӣ, ки бар зидди якпорчагӣ ва ягонагии ҳудуди ҶТ равона карда шудааст, пайдо шуданаш мумкин аст.

Замони ҷанг – ин давраест, ки давлат бо давлати дигар дар ҳолати ҷанг қарор дорад. Ҳолати ҷанг аз лаҳзаи эълон намудани он аз ҷониби мақомоти олии ҳокимиюти давлатӣ ё аз лаҳзаи воқеан сар шудани амалиёти ҷангӣ, оғоз меёбад. Лаҳзаи тамомшавии замони ҷанг рӯз ва соати эълон намудани қатъи амалиёти ҷангӣ ҳисобида мешавад. Агар амалиёти ҷангӣ новобаста аз эълони қатъшавии он давом дода шавад, он гоҳ лаҳзаи тамомшавии замони ҷанг лаҳзаи воқеан қатъ шудани амалиёти ҷангӣ фаҳмида шавад.

Субъекти ин ҷиноят махсус, яъне шахсе ки хизмати ҳарбиро ба таври даъват ё шартномавӣ адо менамояд.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфношиаш, категорияи ҷинояти дар моддаи 376 КҶ ҶТ пешбинигардида: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна; қисми 3 вазнин.

### **§ 3. Ҕиноятаҳое, ки ба мӯқабили талаботи умумии низоми хизматӣ таҷовуз мекунанд**

#### **Ичро накардани фармон**

Ичро накардани фармон дар моддаи 368 КҶ ҶТ мӯқаррар гардидааст. Ин модда аз ду қисм иборат аст.

Аз ҷониби зердаст ичро накардани фармони мутобики тартиби мӯқарраршуда додаи сардор, ки ба манфиати хизмат зарари

<sup>58</sup> Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҕумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 90.

чиiddī расонидааст, ба истиснои холатҳои ичро накардани фармомни баръало чиноятӣ.

Ичро накардани фармон дар моддаи 249 КҶ РСС Тоҷикистон ҳамчун чиноят пешбинӣ гардида буд. Ин модда аз се қисм иборат буд. Тибқи талаботи ин модда итоат накардани фармони сардор дар сурати набудани аломатҳое, ки дар банди “а” моддаи 248 ҳамин Кодекс нишон дода шудаанд<sup>59</sup>. Аммо муқаррароти моддаи 368 КҶ ҶТ аз муқаррароти моддаи 249 КҶ ҶШС Тоҷикистон фарқ мекунад.

Объекти хелии (гурӯҳии) чинояти мазкурро фаъолияти мӯътадили хизмати ҳарбӣ ташкил медиҳад.

Объекти асосии ин чиноят – ин муносибатҳои бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандае мебошад, ки муносибатҳои мӯътадили хизмати ҳарбири таъмин менамояд.

Тарафи объективии моддаи мазкур аз кирдорҳои зерин иборат мебошад:

- Кирдори ба ҷамъият ҳавфнок – дар шакли беҳаракатӣ, яъне фармоне, ки мутобики тартиби муқарраршуда аз тарафи сардор дода мешавад, зердаст онро ичро намекунад.
- Оқибати ба ҷамъият ҳавфнок, яъне ба манфиатҳои хизмати ҳарбӣ зарар мерасонад.
- Алоқаи сабабӣ байни кирдори ба ҷамъият ҳавфнок ва оқибатҳои ба ҷамъият ҳавфнок.

Хукуқ ва уҳдадориҳои умумии хизматчиёни ҳарбии ҚМ ҶТ ва муносибати байниҳамдигарии онҳо, вазифаҳои шахсони асосии мансабдори полк (баталиёни алоҳида), ва ҷузъу томҳои он, инчунин қоидаҳои тартиботи дохилиро Оинномаи хизмати дохилии ҚМ ҶТ муайян мекунад.

Яке аз вазифаи асосии хизматчиёни ҳарбӣ ин риоя намудани интизоми ҳарбӣ ба ҳисоб меравад. Тибқи талаботи банди 4 Оинномаи интизомии ҚМ ҶТ интизоми ҳарбӣ ин аз ҷониби ҳамаи хизматчиёни ҳарбӣ қатъиян ва даққик риоя намудани тартиб ва қоидаҳо мебошанд, ки қонунҳо ва оинномаҳои ҳарбии ҶТ, инчунин фармонҳои командирон (сардорон) муқаррар намудаанд. Пас зердастро мебояд, ки фармони тибқи қонун додаи сардорро ичро намояд ва интизоми ҳарбири ба ҷо оварад. Дар мавриди дигар сардор низ уҳдадор аст, ки интизоми ҳарбири ҳангоми додани фармон риоя намояд.

Яке аз вазифаи асосии сардор (командир) ба мақсади нигоҳ доштани интизоми баланди ҳарбӣ дар қисми ҳарбӣ ва ҷузъу том ин

<sup>59</sup> КҶ РСС Тоҷикистон (бо тағйиру иловагоҳе, ки то 1 июни соли 1998 дохил карда шудаанд). Моддаи 249. Душанбе: «Ирфон», 1989. С. 164.

зердастонро дар рухияи бечунучарои талаботи интизоми ҳарбӣ тарбия намуда, дар онҳо ҳисси шаъну эътибори шахсӣ, дарки ша-рафи ҳарбӣ ва қарзи ҳарбиро рушду такмил дихад, дар қисми ҳарбӣ ва ҷузъу том нисбат ба вайронкуниҳои интизоми ҳарбӣ, маҳ-сусан нисбат ба муносибатҳои гайриоинномавӣ дар байни хизмат-чиёни ҳарбӣ ҳолатҳои беадолатии иҷтимоӣ фазои оштинопазир фароҳам орад ва ба ин мақсад ба таври васеъ аз ошкорбаёнӣ исти-фода барад.

Мутобики банди 12 Оинномаи интизомии ҚМ ҶТ ҳукуки командир (сардор) ба додани фармон ва уҳдадории тобеон оид ба итоати бечунучаро принсипи асосии яккасардорӣ мебошад.

Фатхуддинов Вайсиддин дар асари худ Тафсири илмию амалии ҷиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ қайд мекунад, ки моҳи-яти яккасардорӣ дар он аст, ки ҳама функцияҳои идоракуни қӯшун ба уҳдаи командир меафтад ва командир – яккасардор назди давлат масъулияти пурра барои тайёрии ҷангӣ ва сафарбаркуни қисми ҳарбии ба ў боваршударо ба уҳда мегирад. Командир барои омодагии ҷангӣ ва сиёсӣ, тарбия, интизоми ҳарбӣ ва ҳолати ахлоқию сиёсии ҳайати шахсӣ, вазъияти лавозимоти ҷангӣ, техни-каи ҳарбӣ ва нақлиёт, таъминоти моддию майшӣ ва тиббии қисми ҳарбӣ ҷавоб медиҳад<sup>60</sup>.

Яке аз принсипҳои асосии ташкил ва соҳтори ҚМ ҔТ якка-сардорӣ мебошад. Тибқи талаботи боби 2, банди 30 Оинномаи хизмати дохилии ҚМ ҔТ яккасардорӣ яке аз асосҳои бунёди ҚМ ҔТ, роҳбарӣ ба он ва муносибати байніҳамдигарии хизматчиёни ҳарбӣ мебошад. Он дар шакли ба командир (сардор) додани ҳокимиияти пурраи ихтиёрдорӣ дар муносибат бо тобеон ва ба зиммаи ў гузоштани масъулиияти шахсӣ дар назди давлат барои ҳамаи ҷанбаҳои зиндагӣ ва фаъолияти қисми ҳарбӣ, ҷузъу том ва ҳар як хизматчии ҳарбӣ зоҳир мегардад.

Аз инчо бар меояд, ки вазифаи зердаст дар бечунучаро итоат кардани ў ба сардор мебошад.

Мутобики талаботи боби 2, банди 36 фармон ин амри коман-дир (сардор) аст, ки ба тобеон нигаронида шуда, иҷрои ҳатмии амали муайян, риояи ин ё он қоидаҳоро тақозо мекунад ё тартиб ё вазъеро муқаррар менамояд.

Фармон мумкин аст ҳаттӣ, шифоҳӣ ё бо воситаҳои алоқаи техникӣ ба як ё гурӯҳи хизматчиёни ҳарбӣ дода шавад.

Фармони қонуние, ки аз ҷониби сардор ба зердаст дода меша-вад, зердаст ҳукуки муҳокима карданро надорад. Иҷро накардани

<sup>60</sup> Фатхуддинов В. Ҕиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ. Тафсири илмию амалии ҚҔ ҔТ. Душанбе, 2007. С. 24.

фармони гайриконунй аз чониби зердаст масъулиятро истисно ме-  
кунад.

Аз рўйи конструксияи тарафи объективии чиноят таркиби чинояти мазкур моддй мебошад, яъне аз лаҳзаи фаро расидани оқибати ба ҷамъият ҳавфнок, заари ҷиддӣ расонидан ба ман-  
фиатҳои хизмати ҳарбӣ чиноят хотимаёфта ба ҳисоб меравад.

Тарафи субъективии чинояти мазкур гуноҳ дар шакли қасди бевосита ба ҳисоб меравад, яъне зердаст ба ҷамъият ҳавфнок буда-  
ни ҳаракати (бехаракати) ҳудро дарк мекунад, имконияте ё ногу-  
зурини фаро расидани оқибати барои ҷамъият ҳавфноки онро  
пешбинӣ мекунад ва ҳоҳони фаро расидани он мебошад.

Субъекти чинояти мазкур хизматчиҳи ҳарбие ба ҳисоб меравад,  
ки ба командири (сардори) ҳуд аз рўйи хизмат, мансаб ва унвони  
ҳарбӣ зердаст ба ҳисоб меравад.

Қисми 1 моддаи мазкур чинояти начандон вазнин эътироф  
мешавад.

Қисми 2 моддаи мазкур кирдорҳои қисми 1 моддаи 368 КЧ ҶТ  
дар вазъияти ҷанг ё дар замони ҷанг содир шудааст пешбинӣ  
намудааст, ки ҳолатҳои вазнинкунандаи ин чиноятро муайян меку-  
над.

Бояд ба назар гирифт, ки мувофиқи моддаҳои 19-20-и Қонуни  
ҟТ «Дар бораи мудофиа» аз 04 ноябрри соли 1995, таҳти №208,  
вазъияти ҷанг – ин чунин ҳолати оперативие мебошад, ки бо  
задухӯрди ҳарбӣ ё ҷой доштани чунин таҳди迪 задухӯрд бо муҳо-  
лифин тавсиф меёбад. Чунин вазъият чи дар замони ҷанг ва чи дар  
замони осоишта ба миён омаданаш мумкин аст. Вазъияти ҷанг  
дар замони осоишта дар ҳолати амалҳои ҳарбии воҳидҳои мусал-  
лаҳи гайридавлатӣ, ки бар зидди якпорчагӣ ва ягонагии ҳудуди ҟТ  
равон карда шудааст, пайдо шуданаш мумкин аст.

Замони ҷанг- ин давраест, ки давлат бо давлати дигар дар ҳо-  
лати ҷанг қарор дорад. Ҳолати ҷанг аз лаҳзаи эълон намудани он  
аз чониби мақомоти олии ҳокимиияти давлатӣ ё аз лаҳзаи воқеан  
сар шудани амалиёти ҷангӣ, оғоз меёбад. Лаҳзаи тамомшавии замо-  
ни ҷанг рӯз ва соати эълон намудани қатъи амалиёти ҷангӣ  
ҳисобида мешавад. Агар амалиёти ҷангӣ новобаста аз эълони  
қатъшавии он давом дода шавад, он гоҳ лаҳзаи тамомшавии замо-  
ни ҷанг лаҳзаи воқеан қатъ шудани амалиёти ҷангӣ фаҳмида меша-  
вад.

Категорияи чиноят дар қисми 2 моддаи мазкур вазнин эъти-  
роф мешавад.

## **Муқобилият ба сардор ё маҷбур кардани ӯ ба вайрон кардани вазифаҳои хизматӣ**

Муқобилият ба сардор ё маҷбур кардани ӯ ба вайрон кардани вазифаҳои хизматӣ дар моддаи 369 КҶ ҶТ муқаррар карда шудааст.

Чинояти мазкур нав набуда, дар КҶ РСС Тоҷикистон аз соли 1961 дар моддаи 250 ба тарики зерин пешбинӣ карда шудааст: муқобилият нишон додан ба сардор, инчунин ба шахси дигаре, ки вазифаҳои хизмати ҳарбии ба зиммааш гузошташударо ичро мекунад ё ки ӯро ба вайрон кардани ин вазифаҳо маҷбур менамояд<sup>61</sup>.

Муқобилият нишон додан ба сардор ё ба шахси дигаре, ки ичрои вазифаҳои сардор ба уҳдааш гузошта шудааст, ҳамчунин барои вайрон кардани ин вазифаҳо маҷбур сохтани ӯ, ки бо зӯроварӣ ё таҳди迪 истифодаи он алоқаманд аст.

Объекти бевоситай чинояти мазкур манфиатҳои хизмати ҳарбии бо қонун хифзшаванди сардор ба хисоб меравад.

Тарафи объективии чинояти мазкур аз ҳаракатҳои фаъоли ба ҷамъият ҳавғоноки зерин иборат мебошад:

1. Муқобилият нишон додан ба сардор ё ба шахси дигаре, ки ичрои вазифаи сардор ба уҳдааш гузошта шудааст;

2. Маҷбур кардани сардор ё шахси дигар барои вайрон кардани ичрои вазифаҳои ба уҳдаашон гузошташуда.

Ҳар як хизматчи ҳарбӣ бояд интизоми хизматиро риоя кунад. Яке аз уҳдадории хизматчи ҳарбӣ дар риояи интизоми ҳарбӣ ин командирон (сардорон) ва яқдигарро эҳтиром намояд, қоидоҳои саломи (муоширати) ҳарбӣ ва одобӣ ҳарбиро риоя кунад.

Ба ҷамъият ҳавғоноки чинояти мазкур аз он иборат аст, ки дар натиҷаи содир намудани ин чиноят фаъолияти мӯътадили хизмати сардорон оид ба ичрои вазифаҳои ба уҳдаи онҳо гузошташуда ва обруҷу эътибори онҳо зарар мебинад.

Муқобилият нишон додан ба сардор ин монеъ шудан ба вазифаҳои хизматии сардор бо зӯроварӣ ё таҳди迪 истифодаи он ба хисоб меравад.

Дар зери мағҳуми вазифаҳои хизматии сардор ичрои уҳдадориҳои мушаҳҳасе, ки аз рӯйи қонун, оинномаҳои ҳарбӣ ва фармонҳои сардорон ба зиммаи онҳо гузошта шуддааст, фаҳмида мешавад.

<sup>61</sup> КҶ РСС Тоҷикистон (бо тагириу иловаҳое, ки то 1 июни соли 1998 дохил карда шудаанд). Моддаи 250. Душанбе: «Ирфон», 1989. С. 164.

Дар зери мафхуми зўроварӣ ин лату кӯб ва расонидани зарари сабук ба саломатӣ фаҳмида мешавад<sup>62</sup>.

Ба таҳдиidi истифодай зўроварӣ таҳдиidi күштан, таҳдиidi расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, таҳдиidi несту нобуд кардани манзили истиқоматӣ, таҳдиidi рсонидани зарар ба оила ва гайра дохил мешавад.

Омили объективии асосии тарсу ҳарос, аз тарзи содир намудани таҳдид вобастагии зиёд дорад. Таҳдид бояд бо тарзе содир карда шавад, ки хусусияти ҳазлу шӯхири надошта бошад. Дар он берраҳмӣ ва инсонбадбинии (садизми) таҳдидкунанда ифода гардад<sup>63</sup>.

Дар зери мафхуми маҷбур соҳтани сардор ҳаракате фаҳмида мешавад, ки тибқи он сардор ва инчунин шахсе дигаре, ки ба уҳдан ў иҷрои вазифаи сардор гузошта шудааст, барои вазифаҳои хизматии ҳарбиро вайрон кардан маҷbur ҳарда мешавад. Аз ин ҷо бар меояд, ки бар хилофи манфиатҳои хизматӣ, сардор ҳаракатҳои гайриқонуниро бояд ба манфиатҳои маҷburкунанда анҷом дихад.

Ҳангоми муқобилият нишон додани гунахгор бо амалисти худаш ба сардор ё шахси дигар имкон намедиҳад, ки вазифаҳои хизматиро адо намояд, ҳангоми маҷburkunӣ бошад, вай онҳоро маҷbur месозад, ки бар хилофи манфиати хизмат амал кунанд<sup>64</sup>.

Маҷbur соҳтани сардор бо зўроварӣ ё таҳдиidi истифодай зўроварӣ мумкин аст, зердаст аз сардор талаబ намояд, ки рухсатии гайриқонуни кӯтоҳмуддат дихад, ўро аз қисми ҳарбӣ ҷавоб дихад, ба дигар қисми ҳарбӣ гузаронад ва гайра.

Аз рӯйи конструксияи тарафи объективии чиноят таркиби чинояти мазкур расмӣ мебошад, яъне аз лаҳзаи муқобилият ба сардор ё маҷbur кардани ў ба вайрон кардани вазифаҳои хизматӣ чиноят хотимаёфта ба ҳисоб меравад.

Тарафи субъективии чинояти мазкур гуноҳ дар шакли қасди бевосита ба ҳисоб меравад, яъне гунахгор ҳангоми муқобилият ба сардор ба ҷамъият ҳавфнок будани ҳаракати (бехаракатии) худро дарк карда, имконияте ё ногузирӣ фаро расидани оқибати ба ҷамъият ҳавфноки онро пешбинӣ намуда, хоҳони фаро расидани он мебошад.

Мақсад ва ангезаи чиноят барои бандубости чиноят аҳаммият надорад.

<sup>62</sup> Тафсир ба КҶ ҔТ / Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 798.

<sup>63</sup> Ҳусейнзода С.Ҳ., Нажбулдинов М.А., Ҳикматзода Ҕ.Ү. Чиноятҳо ба муқобили саломатӣ: дастури таълими. Душанбе: «ЭР-граф», 2017. С. 130.

<sup>64</sup> Фатхудинов В. Чиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ. Тафсири илмию амалии КҔ ҔТ. Душанбе, 2007. С. 31.

Субъекти чинояти мазкур хизматчии ҳарбие ба ҳисоб меравад, ки аз рӯйи талаботи оиннома ба сардор зердаст ҳисоб мешавад.

Категорияи чиноят дар қисми 1 моддаи мазкур дараҷаи миёна ба ҳисоб меравад.

Дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи мазкур ҳолатҳои вазнинкунанда ва маҳсусан вазнинкунанда пешбинӣ карда шудааст.

Мувоғики қисми 2 банди “а” моддаи мазкур агар муқобилият ба сардор ё мачбур кардани ў ба вайрон кардани вазифаҳои хизматӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон, гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ё гурӯҳи муташаккил содир шуда бошад, пешбинӣ шудааст. Дар инҷо шаклҳои шарикӣ дар чиноят пешбинӣ карда шудааст.

Тибқи талаботи моддаи 39 КҶ ҶТ чиноят бо маслиҳати пешакӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон содиршуда эътироф мешавад, агар дар он шахсоне иштирок карда бошанд, ки дар ҳусуси якҷоя содир намудани он пешакӣ маслиҳат кардаанд.

Чиноят аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содиршуда эътироф мешавад, агар он аз ҷониби гурӯҳи устувори шахсоне, ки пешакӣ барои содир кардани як ё якчанд чиноят муттаҳид шудаанд, содир шуда бошад.

Дар банди “б” қисми 2 моддаи мазкур бошад, агар ҳамин кирдор бо истифодаи силоҳ, техникаи ҷангӣ ё моддаҳои тарқанда содир шуда бошад, пешбинӣ карда шудааст.

Тибқи қисми 1 моддаи 1 Қонуни ҶТ “Дар бораи силоҳ” силоҳ - васила ва ашёе, ки амалан барои зарба задан ба ҳадафи зинда ва ё нишони дигар, додани ишораҳо (сигналҳо) таъйин шудаанд. Силоҳи оташвишон – силоҳе, ки барои бо гулӯлаи аз ҳисоби кулоҳаки (заряди) борут ё кулоҳаки дигар ҳаракати самтнокгирифта ба тарзи меҳаникӣ аз масофа ба ҳадаф зарба задан таъйин шудааст. Ба он доҳил мешаванд: таппонча, револвер, милтиқ, карабин, автомат, пулемёт, миномёт, гранатомёт, аслиҳаҳои артилерӣ, пушкаҳои авиатсионӣ, силоҳи шикории мили раҳпечдошта.

Силоҳи сард – силоҳе, ки барои зарба задан ба ҳадаф бо ёрии қувваи мушакҳои инсон ҳангоми бархӯрди бевосита бо объекти зарбазани таъйин шудааст.

Тибқи талаботи моддаи 3 Қонуни ҶТ “Дар бораи силоҳ” силоҳ аз рӯйи таъйиноти худ барои истифодабарӣ аз тарафи субъектҳои даҳлдор, инчунин аз рӯйи ҳусусият ва тавсифоти асосӣ ба намудҳои зерин чудо мешавад: силоҳи ҷангӣ, силоҳи хизматӣ ва силоҳи гайринизомӣ.

Ба силоҳи ҷангӣ силоҳе мансуб аст, ки барои иҷрои вазифаҳои ҷангӣ ва оперативии хизматӣ таъйин гардида, дар асоси қарори Ҳукумати ҶТ бо он Вазорати мудофиаи ҶТ, ВКД ҶТ, КДАМ ҶТ, Қумитай ҳолатҳои фавқулода ва мудофаи гражданин назди Ҳуку-

мати ЧТ, Гвардияи миллии ЧТ, Агентии назорати давлатии моли-яйӣ ва мубориза бо коррупсияи ЧТ, Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ЧТ, Хадамоти гумруки назди Ҳукумати ЧТ, Сарраёсати ичрои ҷазои ҷиноятӣ Вазорати адлияи ЧТ, Агентии таъмини молу мулки маҳсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, воҳидҳои дигари ҳарбӣ ва бонкҳо мусаллаҳ гардонида шудаанд.

Ба силоҳи хизматӣ силоҳи оташфишони сүфтамил, силоҳи рахпечи кӯтоҳмили дорои энергияи милаш на бештар аз сесад Ҷоул ва силоҳи оташфишони сүфтамили дарозмил ва бемили ҳудмуҳофизатӣ мансубанд, ки барои истифода аз ҷониби шахсони мансабдор ва қормандони мақомоти давлатӣ бо мақсади ҳудмуҳофизатқунӣ ё ичрои уҳдадориҳои қонунан ба зиммаашон гузошташуда вобаста ба ҳифзи ҳаёт ва саломатии шаҳрвандон, ҳифзи муҳити зист, захираҳои табииӣ, моликият, борҳои қиматбахо, ҳатарнок ва муросилоти маҳсус таъйин гардида, гирифта гаштан ва нигоҳ доштани онҳо бо қонунгузории ЧТ иҷозат дода шудааст.

Ба силоҳи гайринизомӣ силоҳе мансуб аст, ки барои истифодай шаҳрвандон бо мақсади ҳудмуҳофизатқунӣ, машгулияти варзишӣ ва шикор таъйин шудааст.

Техникии ҷангӣ – ин воситаҳои техникӣ-ҳарбие мебошанд, ки барои истифода бурдан дар задухурдҳои ҷангӣ таъйинот доранд. Ба сифати онҳо танқ, комплексҳои артиллерӣ, машинаҳои зирхпӯш- БМП, БТР ва гайра дохил мешаванд<sup>65</sup>.

Моддаҳои тарканда ҷунин пайвастагиҳои кимиёвӣ ё моддаҳо, ки барои зуд ҳудпаҳншавии табдилёбии кимиёвӣ ва таркиш қобилият доранд. Ба моддаҳои тарканда дохил мешаванд: тратил, амонит, пластит, эластит, борут (порох), сӯзишвории устувори реактивӣ ва гайра.

Дар қисми 2 банди «в» ҳамин кирдор бо расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатӣ содир шудааст ва ё боиси дигар оқибатҳои вазнин гаштааст, пешбинӣ шудааст.

Зери мағҳуми расонидани зарари вазнин ба саломатӣ марбут ба ҷинояти мазкур зарари вазнин ба саломатие фаҳмида мешавад, ки барои ҳаёти инсон ҳавфнок мебошад ё боиси нобино, гунг, кар шудан ё талаф додани ягон узви бадан гардидааст ё аз кор мондани ин узв, қатъ гардидаҳои ҳомиладорӣ ё дар бадсуратии ислоҳнозазири рӯй ифода ёфтааст, инчунин расонидани зарари дигар ба саломатӣ, ки барои ҳаёт ҳавфнок мебошад ё боиси ҳаробшавии зиёди

<sup>65</sup> Тафсир ба КҶ ЧТ / Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 375-377, 817.

саломатии марбут бо аз даст додани на камтар аз сяки қобилияти умумии меҳнатӣ гардидааст ё гунахгор баръало медонист, ки он боиси пурра аз даст додани қобилияти меҳнатии қасбӣ ё бемории рӯҳӣ, нашъамандӣ ва ё токсикомания мегардад.

Зери мағҳуми расонидани зарари миёна ба саломатӣ дар чинояти мазкур зараре фаҳмида мешавад, ки ба ҳаёт ҳавфнок нест, оқибатҳои дар зарари вазнин пешбинишударо ба миён намеорад, вале боиси харобшавии тӯлонии саломатӣ ё ба таври устувору назаррас аз даст додани камтар аз сяки қобилияти умумии меҳнатӣ шудааст.

Боиси харобшавии тӯлонии саломатӣ чунин маъно дорад, ки дар ҳолати зарар ба саломатӣ, ҷабрдида қобилияти меҳнатиашро зиёда аз се ҳафта гум мекунад<sup>66</sup>.

Дар зери мағҳуми ба таври устувору назаррас аз даст додани камтар аз сяки қобилияти умумии меҳнатӣ зарари миёна ба саломатие фаҳмида мешавад, ки ҷабрдида аз 10% то 30% қобилияти умумии меҳнатии худро гум мекунад<sup>67</sup>.

Дар зери мағҳуми дигар оқибатҳои вазнин ба шахс ва давлат хисороти моддии қалон расонад, аз вазифа дур карда шавад, шаъну эътибори сардор аз байн равад, даст ба ҳудкушӣ занад, дар назди ҷомеа мавқеъ ва устувории хокимияти давлатиро коста намудан, нуфузу обрӯйи Кувваҳои Мусаллаҳро паст задан, ба обрӯ ва эътибори дигар шахсони мансабдори давлатӣ ва шахсони мансабдори ҳарбӣ иснод овардан ва ғайра фаҳмида мешавад.

Дар қисми 3 моддаи мазкур муқобилият ба сардор ё маҷбур кардани ў ба вайрон кардани вазифаҳои хизматӣ, ки дар вазъияти ҷангӣ ё дар замони ҷанг содир шуда бошад, пешбинӣ шудааст. Мағҳуми вазъияти ҷангӣ ва замони ҷанг дар шарҳи моддаи 368 пешбинӣ карда шудааст.

Категорияи чинояти дар қисми 2 моддаи мазкур вазнин ва дар қисми 3 бошад, маҳсусан вазнин эътироф мешаванд.

### **Истифодай зӯроварӣ дар ҳаққи сардор**

Чинояти мазкур дар моддаи 370 КҶ ҶТ мустаҳкам карда шуда, аз 3 қисм иборат мебошад.

<sup>66</sup> Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). 2-е издание, исправленное, переработанное и дополненное / Под ред. А.И. Чучева. М.: «КОНТРАКТ», «ИНФАРМ», 2010. С. 198.

<sup>67</sup> Ҳусейнзода С.Х., Нажбулдинов М.А., Ҳикматзода Ҷ.У. Чиноята ба муқобили саломатӣ: дастури таълимӣ. Душанбе: «ЭР-граф», 2017. С. 74-75.

Лату кӯб ё истифодаи шакли дигари зӯроварӣ ба сардор вобаста ба ичрои вазифаҳои хизмати ҳарбии ӯ ё ҳангоми ичрои ин вазифаҳо.

Чинояти мазкур нав буда, дар КҶ РСС Тоҷикистон пешбинӣ карда нашуда буд.

Истифодаи зӯроварӣ дар ҳаққи сардор бар хилоғи оинномаҳои ҳарбӣ мебошад. Ҳар як хизматчи ҳарбӣ вазифадор аст, ки дар барқарорсозии тартибу интизом ба сардорон мусоидат намоянд. Хизматчи ҳарбӣ барои саркашӣ кардан аз кӯмак ба сардор ҷавобгар мебошад. Зердаст ба сардор истифодаи зӯроварӣ намуда, тобеияти хизматиро, ки дар оинномаҳои ҳарбӣ мустаҳкам карда шудаанд, дағалона вайрон мекунад.

Объекти бевоситаи чинояти мазкур муносибатҳои мӯътадили хизмати ҳарбӣ ба ҳисоб меравад.

Ба сифати объекти иловагӣ бошад, саломатӣ ва манфиатҳои бо қонун ҳифзшавандай вазифаҳои хизматии сардор баромад мекунад.

Тарафи объективии чинояти мазкур аз ҳаракатҳои фаъоли зерин иборат мебошад:

- лату кӯб;
- истифодаи шакли дигари зӯроварӣ.

Лату кӯби сардор маъни онро дорад, ки ба сардор дарди ҷисмонӣ мерасонад, vale оқибатҳои ба муҳлати кӯтоҳ ҳароб шудани саломатӣ ё андаке ба таври устувор аз даст додани қобилияти меҳнатиро ба вучуд намеоварад, фахмида мешавад.

Лату кӯб – ин расонидани дарди ҷисмонии якчандкарата ба бадани ҷабрдида эътироф мешавад. Лату кӯб мумкин аст бо мушт, оринҷ, пой ва дигар аъзои бадан содир карда шавад ва ё ба воситаи ягон предмети олами моддӣ<sup>68</sup>.

Ба мафҳуми шакли дигари зӯроварӣ расонидани дарди ҷисмонии дигар ба сардор фахмида мешаввад.

Ҳаракати дигари зӯроварӣ, ки дарди ҷисмонӣ расонидаанд, дар пучидан, бастан, кашидани мӯйи сар, тоб додани дасту пой, қисм қисм сӯзонидани бадан, таъсир ба бадани одам ба воситаи ҳайвонот ё ҳазандажо ё бо дигар роҳу воситаҳо расонидани озори ҷисмонӣ ифода мегардад<sup>69</sup>.

Дар диспозитсияи моддаи мазкур инчунин ичрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ пешбинӣ карда шудааст.

Тибқи талаботи моддаи 7 Оинномаи хизмати дохилии ҚМ ҶТ таҳти мафҳуми аз тарафи хизматчиёни ҳарбӣ иҷро намудани

<sup>68</sup> Ҳусейнзода С.Х., Нажбулдинов М.А., Ҳикматзода Ҷ.У. Чиноятҳо ба муқобили саломатӣ: дастури таълимӣ. Душанбе: «ЭР-граф», 2017. С. 93.

<sup>69</sup> Ҳамон асар. С. 94.

вазифаҳои хизмати ҳарбӣ дар назар дошта мешавад: иштирок дар амалиётҳои ҷангӣ; ичрои уҳдадориҳои мансабӣ; адой навбатдории ҷангӣ (хизмати ҷангӣ); иштирок дар машқҳо қӯшункашӣ; ҳозир будан дар қисми ҳарбӣ дар давоми вақти хизмат тибқи тартиби рӯзи муқарраршуда ё ба тақозои зарурати хизматӣ дар сафари хизматӣ ё дар муолиҷа будан; ба ҷойи хизмат, (ҷойи табобат) раҳсипор будан ва ё дар роҳи бозгашт; иштирок дар таҷаммӯҳои ҳарбӣ; дар асирий будан (ба истиснои ҳолатҳои таслимшавии ихтиёрий); дар ҳолати ба гаравгон гирифтан ё боздошт шудан; ҳангоми бедарак гоиб будан то лаҳзай тибқи тартиби муқрарнамудаи қонун бедарак гоиб эътироф гардида, фавтида эълон намудани хизматчи ҳарбӣ, хифзи ҳаёт, саломатӣ, шаъну шарафи шаҳс; мусоидат ба мақомоти хифзи ҳуқуқ дар таъмини қонунияти ва тартиботи ҳуқуқӣ, амалҳои дигари хизматчи ҳарбӣ, ки суд ба манфиати ҷамъият ва давлат анҷом дода шудани онҳоро эътироф намояд. Дар чунин ҳолатҳо агар зердаст ба сардор истифодай зӯроварӣ намояд, кирдорҳои зердаст мутобиқи моддаи 370 КҶ ҶТ бандубаст карда мешавад.

Агар аз ҷониби зердаст истифодай зӯроварӣ бо мақсади ҳимоя намудани худ аз кирдорҳои гайриқонунии сардор бошад, дар ин ҳолат зердаст тибқи ин модда ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида намашавад, агар зимнан зердаст аз ҳадди мудофиаи зарурӣ набаромада бошад.

Аз рӯйи конструксияи тарафи объективии ҷиноят таркиби ҷинояти мазкур расмӣ мебошад.

Тарафи субъективии ҷинояти мазкур гуноҳ дар шакли қасди бевосита ба ҳисоб меравад, яъне гунахгор ҳангоми истифодай зӯроварӣ дар ҳаққи сардор ба ҷамъият ҳавғонок будани ҳаракати (бехаракатии) худро дарк карда, имконияте ё ногузирӣ фаро расидани оқибати ба ҷамъият ҳавғоноки онро пешбинӣ намуда, ҳоҳони фаро расидани он мебошад.

Ангеза ва мақсади ҷиноят дар моддаи мазкур барои бандубости ҷинояти аҳаммият надорад.

Субъекти ҷинояти мазкур хизматчи ҳарбие ба ҳисоб меравад, ки ба сардор зердаст ҳисобида мешавад.

Категорияи ҷинояте, ки дар моддаи 370 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст: қисми 1 миёна; қисми 2 вазнин; қисми 3 маҳсусан вазнин.

Дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 370 КҶ ҶТ ҳолатҳои вазнинкунандада ва маҳсусан вазнинкунандада ин ҷиноят пешбинӣ карда шудаанд:

- қисми 2:

а) аз ҷониби гурӯҳи шахсон, гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ё гурӯҳи муташаккил;

б) бо истифодай силоҳ;

в) бо расонидани заари вазнин ё миёна ба саломатӣ содир шудааст ва ё боиси дигар оқибатҳои вазнин гардидааст.

- қисми 3: ҳаракатҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, ки дар вазъияти ҷангӣ ё дар замони ҷанг содир шудаанд.

### Таҳдид ба сардор

Таҳдид ба сардор ҳамчун ҷиноят дар моддаи 371 КҶ ҶТ мукаррар гардида, ин модда аз 2 қисм иборат мебошад.

Таҳдиди күштан, расонидани заар ба саломатӣ ё таҳдиди лату кӯби сардор дар ҳолати мавҷудияти асосҳои кофӣ, барои амалӣ шудани ин таҳдид бинобар вазифаҳои хизмати ҳарбиро иҷро кардани вай.

Дар КҶ РСС Тоҷикистон ки аз 1 ноябрин соли 1961 амал мекард, таҳдид кардани сардор ҳамчун ҷиноят дар моддаи 251 мустаҳкам карда шуда буд. Тибки талаботи ин модда таҳдиди күштан, таҳдиди расонидани заари ҷисмонӣ, ё ин ки таҳдиди дошта задани сардор бинобар вазифаҳои хизмати ҳарбиро иҷро кардани вай, таҳдид кардани сардор эътироф мешуд<sup>70</sup>.

Объекти бевоситаи таҳдид ба сардор ин муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшаванде, ки муносибатҳои мультадили хизмати ҳарбиро таъмин менамоянд, ба ҳисоб меравад.

Ба сифати объекти иловагии ҷинояти мазкур даҳлопазирии ҳаёт ва саломатии сардор баромад мекунад.

Ба сифати ҷабрдидаи ҷинояти мазкур сардор баромад мекунад.

Тарафи объективии ҷиноят кирдор дар шакли ҳаракатҳои ифода мегардад, ки асоси дар сардор тарсу ҳароси марг, расонидани заар ва лату кӯб ба миён ояд. Тарафи объективии ҷинояти мазкур аз ҳаракатҳои зерин иборат аст:

- таҳдиди күштан;
- таҳдиди расонидани заар ба саломатӣ;
- таҳдиди лату кӯб.

Мағҳуми таҳдид дар қонунгузории ҷиноятии ҶТ шарҳ дода нашудааст.

<sup>70</sup> КҶ ҶШС Тоҷикистон (бо тағириу иловаҳое, ки то 1 июни соли 1998 дохил карда шудаанд). Моддаи 251. Душанбе: «Ирфон», 1989. С. 165.

М.Т. Мухаммадиев, А.А. Чугунов, А.Д. Чернявский таҳдидро чун таъсиррасонии (зўроварии) руҳӣ (психологӣ) ба шахс эътироф менамоянд<sup>71</sup>.

Кирдори зердаст ҳамон вақт таҳдид эътироф мешавад, ки агар барои амалӣ гаштани ин таҳдид асоси тарсу ҳарос ҷой дошта бошад, яъне реалий бошад. Аломати мавҷуд будани тарсу ҳарос дар таҳди迪 зердаст ба сардор шарти асосии ҷинояти мазкур ба ҳисоб меравад. Таҳди迪 қуштан, расонидани зарар ба саломатӣ ё таҳди迪 лату қӯби сардор бояд аз ҳазл ва шӯҳӣ фарқ дошта бошад. Таҳди迪 қуштан, расонидани зарар ба саломатӣ ё таҳди迪 лату қӯби сардор ҳусусияти ҷиддири дорад.

Яке аз олимони соҳа С.Х. Мазуқов, ки доир ба таҳди迪 қуштан ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ тадқиқоти илмӣ анҷом додааст, асоси тарсу ҳаросро дар таҳди迪 қуштан ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ба омилҳои объективӣ ва субъективии он вобаста медонад<sup>72</sup>.

Реалий будани таҳдид ба сардор аз он вобаста аст, ки чи гуна ба фаъолияти сардор ин таҳдид таъсир кардааст.

Таҳдид ба сардор ҳамчун ҷинояти ҳарбӣ дар ҳамон ҳолат ҷиноят эътироф мешавад, ки агар вобаста ба фаъолияти хизматиаш содир карда шавад.

Мувофиқи моддаи 371 таҳдид бояд вобаста ба иҷрои фаъолияти хизматии сардор бар ояд, яъне, таҳдиде, ки ба сардор дар заминай ин ё он амали ў дар хизмат, ки дар гузашта ҷой дошт ё ин ки бевосита ҷавобан ба огоҳии мушаххаси сардор вобаста ба талаботи умумии хизмати ҳарбӣ изҳор шудааст<sup>73</sup>.

Дар баъзе ҳолатҳо мешавад, ки зердаст ҳангоми хизмат ба сардор бо садои баланд дод мезанад, ки ин садоҳо ҳусусияти тарсу ҳаросро доранд, вале сардор онро воқеӣ қабул намекунад ва аз ин садоҳо наметарсад. Дар ин ҳолат кирдори зердаст ҷавобгарии интизомиро ба вучӯд меорад.

<sup>71</sup> Ҳусейнзода С.Х., Нажбулдинов М.А., Ҳикматзода Ҷ.У. Ҷиноятҳо ба муқобили саломатӣ: дастури таълими. Душанбе: «ЭР-граф», 2017. С. 124-125. Тағсир ба моддаҳои алоҳидай КҶ ҏТ. / Зери таҳрири Қаҳоров А.А. Душанбе, 2011. С. 36; Чугунов А.А. Принуждение к совершению сделки или к отказу в ее совершении // Труды филиала МГЮА. №5. 2001. С. 128; Чернявский А.Д. Психическое насилие при совершении корыстных преступлений: уголовно-правовые и криминологические проблемы: дис. ... к.ю.н. Саратов, 2005. С. 15.

<sup>72</sup> Ҳусейнзода С.Х., Нажбулдинов М.А., Ҳикматзода Ҷ.У. Ҷиноятҳо ба муқобили саломатӣ: дастури таълими. Душанбе: «ЭР-граф», 2017. С. 127; Мазуқов С.Х. Уголовно-правовая защита личности от угрозы убийством: дис. ... к.ю.н. Ростов н/Д, 1997. С. 48.

<sup>73</sup> Фатхуддинов В. Ҷиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ. Тағсирни илмию амалии КҶ ҏТ. Душанбе, 2007. С. 44.

Аз ҳамин лиҳоз, ҳаракатҳои дар боло овардашуда дар ҳамон ҳолат чиноят эътироф мешавад, ки агар сардор ин таҳдиидҳоро воқеъ қабул карда, асоси тарсу ҳарос чой дошта бошад.

Таркиби чинояти мазкур расмӣ буда, аз лаҳзаи содир намудани таҳдииди күштан, расонидани зарар ба саломатӣ ё таҳдииди лату кӯби сардор хотимаёфта ҳисобида мешавад, новобаста аз он ки зердаст хостори содир намудани кирдори дар таҳдидаш ибрознамударо дошт ё не.

Тарафи субъективии таҳдиид ба сардор гуноҳ дар шакли қасди бавосита ба ҳисоб меравад, яъне гунахгор ҳангоми истифодаи зӯроварӣ дар ҳакки сардор ба ҷамъият ҳавғонок будани ҳаракати (бехаракатии) ҳудро дарк карда, имконияте ё ногузирии фаро расидани оқибати ба ҷамъият ҳавғоноки онро пешбинӣ намуда, ҳоҳони фаро расидани он мебошад.

Мақсади чиноят аломати ҳатмӣ эътироф намешавад ва барои бандубости чиноят аҳаммият надорад.

Субъекти чинояти мазкур хизматчиҳои ҳарбие ба ҳисоб меравад, ки нисбат ба сардор дар тобеияти хизматӣ қарор дорад.

Чиноят дар қисми 1 моддаи мазкур начандон вазнин эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи мазкур таҳдииди күштан, расонидани зарар ба саломатӣ ё таҳдииди лату кӯби сардор агар дар вазъияти ҷанғӣ ё дар замони ҷанг содир шуда бошад, пешбинӣ шудааст, ки дар моддаҳои қаблӣ мағҳуми онҳо ба пуррагӣ дода шудааст.

Дар ин қисм чиноят дараҷаи миёна эътироф мешавад.

### **Таҳқири хизматчиҳои ҳарбӣ**

Чинояти таҳқири хизматчиҳои ҳарбӣ дар моддаи 372 КҶ ҶТ мустаҳкам карда шуда, аз 2 қисм иборат аст.

Аз ҷониби хизматчиҳои ҳарбӣ таҳқири намудани хизматчиҳои ҳарбии дигар ҳангоми иҷрои вазифа ва ё вобаста ба иҷрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ.

Чинояти мазкур нав буда, дар КҶ РСС Тоҷикистон ҳамчун чиноят эътироф карда намешуд.

Тибқи талаботи моддаи 8 Оинномаи хизмати дохилии ҚМ ҶТ ҳеч кас ҳак надорад, ки ҳукуқи дар Конститутсия ва қонунҳои ҶТ кафолатдодашудаи хизматчиёни ҳарбиро маҳдуд намояд.

Объекти бевоситаи чинояти таҳқири хизматчиҳои ҳарбӣ ин муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чинояти ҳифзшаванде, ки муносибатҳои мұтадили хизмати ҳарбиро таъмин менамоянд, ба ҳисоб меравад.

Ба сифати объекти иловагии чинояти мазкур обрӯ ва эътибори хизматчиёни ҳарбӣ баромад мекунад.

Ба сифати ҷабрдидаи чинояти таҳқири хизматчии ҳарбӣ хизматчиёни ҳарбӣ, сардор ва ҳам зердаст баромад мекунад.

Тарафи объективии чинояти мазкур дар қисми 1 моддаи мазкур, ҳаракати фаъол дар шакли аз ҷониби хизматчии ҳарбӣ таҳқир намудани хизматчии ҳарбии дигар ҳангоми иҷрои вазифа ва ё во-баста ба иҷрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ ба ҳисоб меравад, яъне хизматчиёни ҳарбие, ки нисбат ба яқдигар тобеияти хизматӣ надо-ранд.

Таҳқир ин бо алфози қабех паст задани шаъну эътибори шахс ба ҳисоб меравад. Таҳқир ба обрӯ ва эътибори шахси дигар таҷовуз мекунад.

Ҷавобгарии чиноятӣ бо моддаи мазкур танҳо дар ҳолате ба вучуд меоянд, ки агар таҳқир нисбат ба хизматчии ҳарбие амалӣ карда шавад, ки ў дар ҳамин лаҳза уҳдадориҳои хизмати ҳарбиро иҷро мекунад ва ё таҳқир вобаста ба иҷрои чунин вазифаҳои хиз-матӣ аз ҷониби хизматчии ҳарбӣ дар гузашта содир шуда бошад<sup>74</sup>.

Аз ин ҷо бар меояд, ки аз ҷониби як хизматчии ҳарбӣ таҳқир кардани хизматчии ҳарбии дигар ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматӣ таркиби ин ҷиноятро ташкил медиҳад. Ҷинояти мазкур тартиби муносибатҳои байниҳамдигарии хизматчиёни ҳарбиро зарар мера-сонад.

Мутобики талаботи моддаи 64 Оинномаи хизмати дохилии ҚМ ҶТ хизматчиёни ҳарбӣ бояд ҳамеша намунаи маданияти ба-ланд, ҳоксорӣ ва бурдборӣ бошанд, шарафи ҳарбиро муқаддас до-нанд, шаъну шарафи ҳудро ҳифз карда, ба шаъну шарафи дигарон эҳтиром гузоранд. Онҳо бояд дар ёд дошта бошанд, ки вобаста ба рафттори онҳо на танҳо ба онҳо, балки дар маҷмӯъ ба шаъну шара-фи ҚМ ҟТ баҳо дода ҳоҳад шуд.

Муносибатҳои байниҳамдигарии хизматчиёни ҳарбӣ бар асо-си эҳтироми ҳамдигарӣ бунёд меёбад. Оид ба масъалаҳои марбути хизмат онҳо бо яқдигар бояд “Шумо” гӯён муроҷиат кунанд. Ҳангоми муроҷиати шахсӣ рутбаи ҳарбӣ бидуни зикри навъи қӯшун ё хизмат ном бурда мешавад.

Яке аз вазифаҳои хизматчиёни ҳарбӣ ин ба ҳамдигар эҳтиром зоҳир намудан ба ҳисоб меравад.

Яке аз шаклҳои номатлуби таҳқир ин паст задани шаъну эъти-бори хизматчии ҳарбӣ вобаста ба иҷрои вазифаҳои хизматӣ дар

<sup>74</sup> Тафсир ба ҚЧ ҟТ / Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 801.

гүфттору амалҳои гайриахлоқӣ, ки ба талаботи Оинномаҳои ҚМ ҶТ хос нестанд, иборат мебошад.

Таҳқир, ки тибқи моддаи 372 КҔ ҟТ бандубаст мешавад, на факат дар ҳудуди қисми ҳарбӣ ва дар вақти хизмат, балки берун аз қисми ҳарбӣ ва дар вақти руҳсатӣ, сафари хизматӣ ва гайра метавонад сурат гирад. Аммо сарфи назар аз ҷой ва вақти содиршавии ҷинояти ҳамон таҳқир ҳисоб мешавад, ки аз ҷониби як хизматчии ҳарбӣ ба дигараш вобаста ба иҷрои вазифаи ҳарбии ҷабрдида ё ҳангоми иҷрои ин вазифаҳо аз ҷониби ҷабрдида ё гунахгор содир мешавад<sup>75</sup>.

Таркиби ҷинояти мазкур расмӣ буда, аз лаҳзаи содир намудани таҳқир хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии ҷинояти мазкур гуноҳ дар шакли қасди бевосита ба ҳисоб меравад, яъне гунахгор ҳангоми таҳқир ба ҷамъият ҳавфнок будани ҳаракати (бехаракатии) ҳудро дарк карда, имконияте ё ногузирни фаро расидани оқибати ба ҷамъият ҳавфноки онро пешбинӣ намуда, ҳоҳони фаро расидани он мебошад.

Ангеза ва мақсади ҷинояти барои бандубости ҷинояти аҳаммияти надорад.

Дар қисми 1 моддаи мазкур субъекти ҷинояти хизматчии ҳарбие ба ҳисоб меравад, ки бо ҷабрдида дар муносибати тобеяни хизматӣ қарор нағорад.

Категорияи ҷинояти дар қисми 1 моддаи мазкур начандон вазнин эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи мазкур сардорро таҳқир кардан зердаст, ҳамчунин таҳқири зердаст аз ҷониби сардор ҳангоми иҷрои вазifa ё вобаста ба иҷрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ пешбинӣ карда шудааст, ки аз ду ҳаракат иборат мебошад:

а) таҳқир кардан сардор аз ҷониби зердаст ҳангоми иҷрои вазifa ва ё вобаста ба иҷрои вазifaи хизmati ҳarbi;

б) таҳқир кардан зердаст аз ҷониби сардор ҳангоми иҷрои вазifa ва ё вобаста ба иҷрои vазifaи хizmati ҳarbi.

Ҳар як хизматчии ҳарбӣ уҳдадор аст, ки сардорро эҳтиром гузорад ва ўро ҳурмат намояд.

Тибқи талаботи моддаи 13 Оинномаи хизмати дохилии ҚМ ҟТ яке аз вазифаҳои хизматчии ҳарбӣ ин бечунучаро ба сардорон итоат қунад, рафоқати ҳарбиро азиз дорад ва ҷони ҳудро барои аз ҳатар раҳо додани рафиқон дарег надорад, ба онҳо бо сухан ва амал кӯмак расонад, шаъну шарафи ҳар қадомро эҳтиром гузорад.

<sup>75</sup> Фатхуддинов В. Қиноята ба муқобили хизмати ҳарбӣ. Тағсири илмию амалии КҔ ҟТ. Душанбе, 2007. С. 47.

Дар натицаи таҳқири сардор аз ҷониби зердаст муносибатҳои мұтадили хизмати ҳарбӣ вайрон карда мешавад, инчунин обрув аз эътибори сардор дар ҷомеа ва ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизмати коста мегардад.

Ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматӣ, сардор бояд худ намуна бошад ва кӯшиш кунад, ки бо зердастон хушмуомила бошад.

Тибқи талаботи моддаи 75 Оинномаи хизмати дохилии ҚМ ҶТ яке аз вазифаҳои сардор ин нисбат ба тобеон зохир кардани дилсӯзӣ ва таваҷҷӯҳ, роҳ надодан ба муносибатҳои беодобона ва дагалонаи байніҳамдигарӣ, эҳтиром гузоштан ба шаъну шарафи шахсии онҳо ба ҳисоб меравад.

Аз ин ҷо бар меояд, ки Оинномаи мазкур ҳам сардор ва ҳам зердастро ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматӣ дар як сатҳ оид ба эҳтироми байніҳамдигарӣ мегузорад ва КҔ ҶТ дар як сатҳ шаъну эътибори сардоронро аз таҷовузи зердастон ва шаъну эътибори зердастонро аз таҷовузи сардорҳо хифз мекунад.

Дар қисми 2 моддаи мазкур субъекти ҷиноят ҳам сардор ва ҳам зердаст эътироф мешавад, ки дар тобеияти хизматӣ қарор доранд.

Категорияи ҷиноят дар қисми 2 моддаи мазкур низ начандон вазнин ба ҳисоб меравад.

### **Вайрон кардани қоидаҳои оинномавии муносибатҳои байніҳамдигарии хизматчиёни ҳарбӣ дар ҳолати набудани тобеияти хизматӣ дар байни онҳо**

Вайрон кардани қоидаҳои оинномавии муносибатҳои байніҳамдигарии хизматчиёни ҳарбӣ дар ҳолати набудани тобеияти хизматӣ дар байни онҳо ҳамчун ҷиноят дар моддаи 373 КҔ ҶТ мустаҳкам карда шуда, аз 2 қисм иборат аст.

Вайрон кардани қоидаҳои оинномавии муносибатҳои байніҳамдигарии хизматчиёни ҳарбӣ дар ҳолати набудани тобеияти хизматӣ дар байни онҳо, ки дар таҳқири мунтазам, паст задани шаъну эътибор, шиканча, расонидани зарапи сабук ба саломатӣ, ки боиси бад шудани саломатӣ гардидааст ё дар гайриқонунӣ маҳрум кардан аз озодӣ зохир мегардад.

Муносибатҳои байніҳамдигарии ҳарбиро Оинномаи хизмати дохилии ҚМ ҶТ пурра муайян кардааст. Мутобики моддаи 36 Оинномаи мазкур ҳангоми якҷо иҷро кардани вазифаҳо аз ҷониби хизматчиёни ҳарбие, ки ба ҳамдигар тобеъ нестанд ва муносибати байніҳамдигарии хизматии онҳоро сардор муайян накардааст, шахсе, ки мансаби калонтар дорад ва дар ҳолати баробарии вазифаҳо шахсе, ки рутбаи ҳарбии калонтар дорад, сардор мебошад.

Зери мафхуми вайрон намудани қоидаҳои оинномавии муносабатҳои байниҳамдигарӣ намудҳои мухталифи зӯроварӣ аз тарафи як хизматчи ҳарбӣ нисбати хизматчи ҳарбии дигар, ки дар таҳқири мунтазам паст задани шаъну эътибори онҳо, шиканча ё расонидани зарари сабук ба саломатӣ, ки боиси бад шудани саломатӣ гардидааст ё дар гайриқонунӣ маҳрум карда аз озодӣ, ки бо мақсади таъмин намудани худ бо шароити осони хизмат, пайдо кардани бартарӣ дар байни хизматчиёни ҳарбӣ, зери итоати худ даровардани ҳам хизмати худ, инчунин аз дигар хиссиётҳо, аз он чумла аз ҳиссиёти авбоӣ содир мегарданд, дар назар дошта мешавад<sup>76</sup>.

Мутобики талаботи моддаи 373 КҶ ҶТ кирдорхое бандубаст карда мешаванд, ки агар онҳо чӣ ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ ва чӣ берун аз он содир шуда бошанд. Моддаи мазкур дар он ҳолат татбиқ карда мешавад, ки байни гунаҳгор ва ҷабрдида тобеияти хизматӣ вучуд надошта бошад.

Вайрон намудани қоидаҳои оинномавии муносабатҳои байниҳамдигарии хизматчиёни ҳарбӣ, ки дар баъзе ҳолатҳо бо сабабҳои қинаю адованат ё низори миллӣ, бо паст задани ҳиссиёти миллии хизматчиёни ҳарбӣ содир мегарданд, бояд аз рӯйи маҷмӯи ҷиноятҳои моддаҳои 143 ва 373 КҶ ҶТ бандубаст карда шаванд<sup>77</sup>.

Объекти бевоситаи ҷинояти мазкур муносабатҳои мӯътадили байниҳамдигарии оинномавии хизматчиёни ҳарбӣ ба ҳисоб меравад.

Ба сифати объекти иловагии ҷинояти мазкур шаъну эътибори хизматчиёни ҳарбӣ баромад мекунад.

Ҷабрдидаи ҷинояти мазкур хизматчиёни ҳарбие ба ҳисоб мераванд, ки дар тобеияти хизматӣ қарор надоранд.

Тарафи объективии ҷинояти мазкур аз ҳаракатҳои фаъоли шаҳс дар шакли:

- дар таҳқири мунтазам;
- паст задани шаъну эътибор;
- шиканча;
- расонидани зарари сабук ба саломатӣ, ки боиси бад шудани саломатӣ гардидааст;
- гайриқонунӣ маҳрум кардан аз озодӣ содир мешавад.

<sup>76</sup> Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи аз тарафи судҳо татбиқ намудани қонунгузорӣ оид ба парвандҳои ҷиноятӣ вобаста ба вайрон кардани қоидаҳои оинномавии муносабатҳои байниҳамдигарии хизматчиёни ҳарбӣ дар ҳолати набудани тобеияти хизматӣ дар байни онҳо» (тагириотхое, ки бо қарори Пленум аз 23 ноябрисоли 2012 №35 ворид гардидаанд) аз 31 августи соли 2001, №8. Банди 2.

<sup>77</sup> Дар ҳамон ҷо. Банди 4.

Дар зери мафхуми таҳқири мунтазами хизматчи ҳарбӣ, яъне беадабона бо алфози қабех паст задани обурӯ ва эътибори шахси дигар, намудҳои гуногуни он (таҳқир), мачбур кардани ҷабрдида барои иҷрои ҳаракатҳое, ки шаъну эътибори ўро паст мезананд (мисли ба замин ҳаму ростшавӣ (отжимание), иҷро кардани дигар машқҳои ҷисмонӣ ва ҳар гуна фармонҳои гайрихукукӣ), ба ҷо овардани хидмати сарбозони қаблан ба хизмат даъватшуда, ба ҷойи онҳо иҷро намудани ин ё он уҳдадории хизмати ҳарбӣ ва амсоли онҳо, ки се ва ё зиёда маротиба содир шудааст, фаҳмида мешавад.

Ҳамчунин, таҳқири мунтазам ва паст задани шаъну эътибор дар маҷбур соҳтани ҷабрдида барои содир намудани ягон ҳаракати ошкоро берун аз ҳадди муносибатҳои оинномавии байниҳамдигарии хизматчиёни ҳарбӣ ва ба меъёрҳои ахлоқ номувофиқ (шуствушӯи сару либос, рӯбучини ҷойи хоби гунахгор, иваз намудани сару либос) низ ифода ёфта метавонад<sup>78</sup>.

Барои он ки чунин кирдор бо моддаи 373 бандубаст карда шавад, ҳатман бояд ҳусусияти мунтазамии он исбот карда шавад. Мунтазамӣ маънои онро дорад, ки хизматчи ҳарбӣ нисбат ба дигар хизматчи ҳарбӣ доимо, мунтазам паст заданини обрӯ ва эътибори ҷабрдидаро дар шакли беадабона ва бо алфози қабех раво мебинад. Ин намуди ҷиноят таркиби мураккаб дорад ва ҳусусияти ҷинояти давомдор ба ҳисоб меравад, ки такрори ҷиноят эътироф намешавад.

Ҷинояти моддаи 373 аз ҷинояти моддаи 372 бо он фарқ мекунад, ки дар ҷинояти моддаи 373 таҳқир ҳусусияти мунтазамиро дошта, ба иҷрои вазифаҳои хизматӣ ва вазифаҳои хизмати ҳарбӣ алоқамандӣ надорад.

Паст задани шаъну эътибор аз рӯйи аломатҳои объективии ҳуд ба таҳқир монанд мебошад.

Паст заданини шаъну эътибор дар мазоқу масхараи ҷабрдида, ба ягон малуки табиат ва ё ҷинси дигар шабех додани хислату шева, қаду баст, дигар узвҳои бадани шахс, паҳн кардани ягон маълумоти бардуруғ, ки ба номи неки ҷабрдида нанг меорад ва гайра ифода мегардад<sup>79</sup>.

<sup>78</sup> Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи аз тарафи судҳо татбик намудани қонунгузорӣ оид ба парвандҳои ҷиноятӣ вобаста ба вайрон кардани қоидаҳои оинномавии муносибатҳои байниҳамдигарии хизматчиёни ҳарбӣ дар ҳолати набудани тобеяни хизматӣ дар байни онҳо» (тагйиротҳое, ки бо қарори Пленум аз 23 ноябрисоли 2012 №35 ворид гардидаанд) аз 31 августи соли 2001, №8. Банди 5.

<sup>79</sup> Тафсир ба КҶ ҔТ / Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 802.

Мутобиқи моддаи 1 Конвенсияи Созмони Милали Муттахид «Оиди зидди шиканча ва дигар намудҳои муносибат ба ҷазои бе-раҳмона, ғайриинсонӣ ё таҳқиркунандай шаъну шараф» аз 10 де-кабри соли 1984, зери мағҳуми шиканча ҳама амале, ки ба воситай он ба ягон шахсе қасдан дарду азоби ҷисмонӣ ё маънавӣ расонида шудааст, фаҳмида мешавад.

Шиканчае, ки дар моддаи 143<sup>1</sup> КҶ пешбинӣ карда шудааст, вобаста бо мақсади содиркунӣ аз шиканҷаи моддаи 373 фарқ мекунад.

Вайрон кардани қоидаҳои оинномавии муносибатҳои бай-ниҳамдигарии хизматчиёни ҳарбӣ дар ҳолати набудани тобеияти хизматӣ дар байни онҳо, бинобар набудани мақсаде, ки дар моддаи 143<sup>1</sup> КҶ нишон дода шудааст, бо моддаи 373 КҶ бандубаст карда, бо моддаи 143<sup>1</sup> КҶ бандубости иловагиро талаб намекунад<sup>80</sup>.

Расонидани зарари сабук ба саломатӣ дорои чунин аломатҳо мебошад:

- боиси ба муҳлати кӯтоҳ ҳароб шудани саломатӣ;
- андаке ба таври устувор аз даст додани қобилияти меҳнатӣ.

Боиси ба муҳлати кӯтоҳ ҳароб шудани саломатӣ чунин маъно дорад, ки дар натиҷаи расонидани зарар ба саломатӣ, ҷабрдида қобилияти меҳнатиашро ба муҳлати камтар аз се хафта, яъне камтар аз 21 рӯз аз даст медиҳад.

Андаке ба таври устувор аз даст додани қобилияти меҳнатӣ чунин фаҳмида мешавад, ки дар натиҷаи расонидани зарар ба саломатӣ, ҷабрдида қобилияти меҳнатиашро ба андозаи то 10% гум мекунад<sup>81</sup>.

Дигар ҳаракате, ки дар диспозитсияи моддаи мазкур пешбинӣ карда мешавад, ин вайрон кардани қоидаҳои оинномавии муноси-батҳои байниҳамдигарии хизматчиёни ҳарбӣ, дар ҳолати набудани тобеияти хизматӣ дар байни онҳо, ки дар ғайриконунӣ маҳрум кардан аз озодӣ зоҳир мегардад, ба ҳисоб меравад.

Ғайриконунӣ маҳрум кардан аз озодӣ чунин фаҳмида мешавад, ки ба маҳдуд кардани озодии шахс оид ба бемамоният аз як ҷо бо ҷойи дигар ҳаракат кардан алоқаманд мебошад.

<sup>80</sup> Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи аз тарафи судҳо татбиқ намудани қонунгузорӣ оид ба парвандҳои ҷиноятӣ вобаста ба вайрон кардани қоидаҳои оинномавии муносибатҳои байниҳамдигарии хизматчиёни ҳарбӣ дар ҳолати набудани тобеияти хизматӣ дар байни онҳо» (тагириотхое, ки бо қарори Пленум аз 23 ноябрини соли 2012 №35 ворид гардидаанд) аз 31 августи соли 2001, №8. Банди 5.

<sup>81</sup> Ҳусейнзода С.Х., Нажбудинов М.А., Ҳикматзода Ҷ.У. Ҷиноятҳо ба муқобили саломатӣ: дастури таълимӣ. Душанбе: «ЭР-граф», 2017. С. 77.

Мутобиқи банди 5 Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ, таҳти №8, аз 31 августи соли 2001 «Дар бораи таҷрибаи аз тарафи судҳо татбиқ намудани қонунгузорӣ оид ба парвандахои чиноятӣ вобаста ба вайрон кардани қоидаҳои оинномавии муносибатҳои байніҳамдигарии хизматчиёни ҳарбӣ дар ҳолати набудани тобеияти хизматӣ дар байни онҳо» гайриқонунӣ маҳрум соҳтани шаҳс аз озодӣ дар ҳамон маврид ҷой дорад, агар оид ба гашту гузор дар макон, интихоби ҷойи зист, муомила бо одамон, ба мисли бо роҳи зӯрӣ нигоҳ доштани ҷабрдида дар доҳили бино, имконияти ҷабрдида маҳдуд карда шуда бошад.

Тарафи субъективии чинояти мазкур гуноҳ дар шакли қасди бевосита ба ҳисоб меравад, яъне гунаҳгор ҳангоми таҳқир ба ҷамъият ҳавфнок будани ҳаракати (бехаракатии) ҳудро дарк карда, имконияте ё ногузирӣ фаро расидани оқибати ба ҷамъият ҳавфноки онро пешбинӣ намуда, ҳоҳони фаро расидани он мебошад.

Ангеза ва мақсади чинояти барои бандубости чиноят аҳаммият надорад.

Субъекти чинояти мазкур хизматчии ҳарбиест, ки бо ҷабрдида дар тобеияти хизматӣ қарор надорад.

Категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи макзур дараҷаи миёна ба ҳисоб меравад.

Дар қисми 2 моддаи 373 КҔ ҶТ чунин ҳолатҳои вазнинкундандаи ин чиноят муқаррар гардидаанд:

- а) такроран;
- б) нисбати ду ва зиёда шахсон;
- в) аз ҷониби гурӯҳи шахсон, гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ё гурӯҳи муташаккил;
- г) бо истифодаи силоҳ;
- д) бо расонидани заари вазнин ё миёна ба саломатӣ содир шудааст ё боиси дигар оқибатҳои вазнин гардидааст.

Мутобиқи банди 5 Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ, таҳти №8, аз 31 августи соли 2001 «Дар бораи таҷрибаи аз тарафи судҳо татбиқ намудани қонунгузорӣ оид ба парвандахои чиноятӣ вобаста ба вайрон кардани қоидаҳои оинномавии муносибатҳои байніҳамдигарии хизматчиёни ҳарбӣ дар ҳолати набудани тобеияти хизматӣ дар байни онҳо» чиноят нисбати ду ва зиёда шаҳс дар як вақт ё дар вақтҳои гуногун содир шуда метавонад. Агар вайронкунин қоидаҳои оинномавии муносибатҳои байніҳамдигарии хизматчиёни ҳарбӣ нисбати ҳамон як шаҳс, вале дар вақтҳои гуногун содир шуда бошад барои бандубаст кардани чиноят бо банди «б»-и қисми 2 моддаи 373 асос шуда наметавонад.

Аз чониби гурӯҳи шахсон, гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ё гурӯҳи муташаккил содир намудани чиноят, бо истифодаи силоҳ ва бо расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатӣ содир шудааст ва ё боиси дигар оқибатҳои вазнин гардидааст, дар шарҳи моддаи 369 КҶ ҔТ ба таври пурра инъикос ёфтааст.

Категорияи чиноят дар қисми 2 моддаи мазуқр вазнин эътироф мешавад.

### **Суистеъмоли ҳокимият ё мақоми хизматӣ, аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ ва хизматӣ баромадан ё бефаъолиятии ҳокимият**

Суистеъмоли ҳокимият ё мақоми хизматӣ, аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ ва хизматӣ баромадан ё бефаъолиятии ҳокимият ҳамчун чиноят дар моддаи 391 КҶ ҔТ пешбинӣ гардида, аз чорқисм иборат мебошад.

Суистеъмоли ҳокимият, баромадан аз ҳадди ҳокимият ё беҳаракатии ҳокимият дар моддаи 270 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 ҳамчун чиноят пешбинӣ гардида, аз се қисм иборат буд.

Моддаи 270 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон ҳамон вақт чиноят эътироф мешуд, ки дар натиҷаи суистеъмол кардани сардор ё шахси мансабдор аз ҳокимият ё вазифаи хизматӣ, баромадан аз ҳадди ҳокимият ё ваколатҳои хизматӣ, беҳаракатии ҳокимият ҳамон вақт хотимаёфта маҳсуб мёфт, ки агар ин кирдорҳо ба таври доимӣ ё ба мақсадҳои ғаразнок ё ки бинобар дигар манфиатдории шахсӣ содир мешуданд, инчунин агар ин кирдорҳо зарари ҷиддӣ мерасонид<sup>82</sup>.

Тибқи муқаррароти диспозитсияи моддаи 391 КҶ ҔТ бошад, суистеъмоли ҳокимият ё мақоми хизматӣ, аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ ё хизматӣ баромадан, инчунин бефаъолиятии ҳокимимият аз чониби сардор ё дигар шахси мансабдор ҳамон вақт хотимаёфта ба ҳисоб меравад, ки агар дар натиҷаи чунин кирдор ба Қувваҳои Мусаллаҳ, ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунан ҳифзшавандай хизматчиёни ҳарбӣ ё дигар шаҳрвандон зарари ҷиддӣ расонида шавад.

Ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳқими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст. Муқаддас будани Ватан маънои онро дорад, ки ҳимояи сарзамини аҷдодони мо, ҳудуди ҷуғрофии ҔТ, сарватҳои табиии зеризамини, пуштибонӣ намудан аз дасто-

<sup>82</sup> Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон (Бо тағйироту иловаҳое, ки то 1 июни соли 1988 дохил карда шудаанд). Душанбе: Ирфон, 1989. С. 175.

вардхой эчодио фарҳангии наслҳои пештара, фарҳанги аҷдодӣ ва мероси таърихиро дар назар дорад.

Хизмати ҳарбӣ фаъолияти маҳсус ва пурраҳаммияти давлатӣ мебошад. Меъёри моддаи мазкур ҷавобгарии ҷиноятиро аз ҷониби шаҳсони мансабдори хизмати ҳарбӣ пешбинӣ кардааст. Аз ҷониби шаҳсони мансабдори хизмати ҳарбӣ содир шудани ҷинояти мазкур барои хизмати ҳарбӣ ҳавфи калон дорад, ки онҳо ба фаъолияти мӯтадили шоҳаҳои идоракуни ҳарбӣ зарари ҷиддӣ мерасонанд.

Объекти бевоситай асосии ин ҷиноят – фаъолияти мӯтадили дастгоҳҳои идоракуни ҳарбӣ ва манфиатҳои қонуни хизмати ҳарбӣ ба ҳисоб меравад. Ба сифати объекти бевоситай иловагӣ дар ин ҷиноят ҳаёт ва саломатии хизматчиёни ҳарбӣ ва дигар шаҳрвандон дохил мешавад. Тибқи талаботи моддаи 32 Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадориҳои умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» хизмати ҳарбӣ як навъи маҳсус ва афзалиятноки хизмати давлатӣ буда, иҷрои бевоситай уҳдадориҳои конститутсионии шаҳрвандони ҶТ дар ҳайати Қувваҳои Мусаллаҳ, дигар қӯшунҳо ва соҳторҳои ҳарбӣ гирифта, аз инҳо иборат мебошад: аз хизмати ҳарбии мувофиқи даъват дар вазифаҳои аскар ва сержантҳо; аз хизмати ҳарбӣ бо тартиби ихтиёри дар вазифаҳои прапорщикҳо; аз хизмати ҳарбии мувофиқи даъват ва бо тартиби ихтиёри дар вазифаҳои ҳайати афсарон; аз хизмати ҳарбии ихтиёри дар вазифаҳои ҳайати аскарон, сержантҳо, прапорщикҳо ва афсарон; аз хизмати ҳарбии курсантон ва шунавандагони муассисаҳои таълими ҳарбии таҳсилоти қасбӣ; аз хизмати ҳарбӣ бо тартиби ихтиёри дар мақомоти амнияти давлатии ҶТ дар вазифаҳои сержантҳо.

Ҷинояти мазкур, ки бо истифода аз вазъияти хизматӣ содир карда шудаанд, барои тартиботи ҳуқуқии ҳарбӣ ҳавфи калони ҷамъиятий доранд, онҳо ба фаъолияти мӯтадили дастгоҳҳои идоракуни ҳарбӣ, манфиатҳои таъмини омодагии доимии ҷангии қӯшунҳо зарар мерасонанд ва ин омилҳо ҳусусияти хоси ҷиноятҳои мансабии ҳарбиро муқаррар менамоянд<sup>83</sup>.

Тарафи объективии ҷинояти мазкур якчанд аломатҳоро дар бар мегирад: а) суистеъмоли ҳокимият ё мақоми хизматӣ; б) аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ ё хизматӣ баромадан; в) бефаъолиятии ҳокимият аз ҷониби сардор ё дигар шаҳси масабдори Қувваҳои Мусаллаҳ.

Суистеъмоли ҳокимият яке аз намудҳои паҳнгардидаи ҷиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ ба ҳисоб меравад. Суистеъмоли ҳокимият аз ҷониби шаҳсони мансабдори хизмати ҳарбӣ ҳуқуқ ва

<sup>83</sup> Фатхудинов В.. Ҷиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ. Тағсири илмию амалии КҔ ҟТ. Душанбе, 2007. – С. 152.

манфиатҳои қонунан ҳифзшавандай хизматчиёни ҳарбӣ ё дигар шаҳрвандонро поймол мекунад, ки дар натиҷа ба ин нафарон зарари ҷиддӣ расонида мешавад ва ҷой доштани зарари ҷиддӣ аз ҳолатҳои мушаххаси кор вобаста буда, аз ҷониби мақомоти тафтишотӣ муайян карда мешавад. Суистеъмоли ҳокимият дар Қувваҳои Мусаллаҳ, инчунин дигар қӯшунҳои ҳарбӣ ва соҳторҳои он дар истифодаи файриқонуни зӯроварӣ аз ҷониби сардорон нисбат ба зердастон истифода бурда мешавад.

Хизмати давлатии ҳарбӣ фаъолияти касбии шаҳрвандони ҶТ дар мансабҳои давлатии хизмати давлатии мақомот ва ҷузъу томҳои ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳи ҶТ, дигар қӯшунҳо ва соҳторҳои ҳарбӣ буда, ба таъмини мудофиа ва амнияти давлат нигаронида мешавад. Нишонаи асосӣ дар моддаи мазкур аз ҷониби шаҳси мансабдор истифода намудани ваколатҳои мансабӣ вобаста ба муносибатҳои ҳарбӣ ба ҳисоб меравад.

Дар моддаи мазкур хизматчии ҳарбие, ки шаҳсони мансабдор ҳисоб мешаванд, сардор, қумандон ва дигар шаҳсоне, ки дар воҳидҳои ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳ вазифаҳои ташкилию амрдиҳиро иҷро мекунанд. Мувофиқи талаботи моддаи 17 Қонуни ҶТ «Дар бораи мудофиа» аз 4 ноябрисоли 1995, таҳти №208 Қувваҳои Мусаллаҳи ҶТ соҳтори ҳарбии давлатӣ мебошанд, ки барои муҳофизати мусаллаҳонаи истиқлолият ва тамомияти арзии ҷумҳурӣ аз таҷовуз таъйин гаштааст. Мувофиқи моддаи 2 Қонуни ҶТ «Дар бораи Қувваҳои Мусаллаҳи ҶТ» аз 13 декабрясоли 1996, таҳти №316 вазифаҳои Қувваҳои Мусаллаҳи ҶТ аз инҳо иборат мебошад: зада гардонидани таҷовузи душман ва шикаст додани таҷовузкор; ҳифзи фазои ҳавоии давлат; муҳофизати мусаллаҳонаи сарҳади давлатӣ; ташкил ва пешбуруди мудофиаи ҳудудӣ; иштирок дар зада гардонидани таҷовузи мусаллаҳона ба давлати дигар ё иҷро намудани вазифаҳои сулҳоварона, ки аз уҳдадориҳои байналмилалӣ бар меоянд.

Ҳангоми содир намудани чинояти мазкур ҳукуқ ва манфиатҳои қонунии ҳифзшавандай хизматчиёни ҳарбӣ зарар мебинанд. Таҳти мағҳуми хизматчии ҳарбӣ, он шаҳрванди ҶТ мебошад, ки хизмати ҳарбии давлатиро дар Қувваҳои Мусаллаҳи ҶТ, КДАМ ҶТ, Кумитай ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданин ҶТ, қӯшунҳои дохилии ВКД ҶТ, Кумитай ҳифзи сарҳади давлатии назди Ҳукумати ҶТ, Кумита оид ба таъмини молу мулки маҳсуси назди Ҳукумати ҶТ, Гвардияи миллии ҶТ ва дигар вазорату идораҳо, ки мувофиқи қонунҳо дар онҳо хизмати ҳарбӣ пешбинӣ шудааст, анҷом медиҳанд. Ба хизматчиёни ҳарбӣ инҳо дохил мешаванд: афсарон, прапоршикҳо; сарбозон, сержантҳо, старшинаҳо;

хизматчиёни ҳарбӣ – занон; курсантон ва донишҷӯёни муассисаҳои ҳарбии таълимоти маълумоти касбӣ.

Аз рӯйи конструксияи тарафи объективии чиноят таркиби чинояти мазкур моддӣ мебошад, чунки аломати асосии тарафи объективии чиноят ин фаро расидани оқибати ба ҷамъият ҳавфнок мебошад. Ин оқибатҳо расонидани зарари ҷиддӣ ба Қувваҳои Мусаллаҳ, ба ҳукуқ ва манфиатҳои қонунии хизматчиёни ҳарбӣ ва ба дигар шаҳрвандон ифодаи ҳудро мейёбад.

Тарафи субъективии чинояти мазкур гуноҳ дар шакли қасди бевосита ба ҳисоб меравад, яъне гунахгор ба ҷамъият ҳавфнок будани ҳаракати (бехаракатии) ҳудро дарк карда, имконияте ё ногузирии фаро расидани оқибати барои ҷамъият ҳавфноки онро пешбинӣ менамояд ва ҳоҳони фаро расидани он мебошад. Шахси мансабдори ҳарбӣ вобаста аз мақоми хизматӣ ва ваколатҳои мансабӣ, инчунин бефаъолии ҳуд дидою дониста ба ҳукуқ ё манфиатҳои қонунан хифзшавандай хизматчиёни ҳарбӣ ё дигар шаҳрвандон зарари ҷиддӣ мерасонад. Ангезai чинояти мазкур гуногун мешаванд, ба монанди манфиатҳои шахсӣ, ки барои бандубости чиноят аҳаммият надоранд.

Субъекти чинояти мазкур маҳсус, яъне хизматчии ҳарбие, ки шахси мансабдор ба ҳисоб меравад, ба монанди сардор, қумандон ва дигар шахсоне, ки дар қисмҳои ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳи ҶТ вазифаи ташкилио амрдиҳиро иҷро мекунанд.

Агар кирдорҳои дар қисми якуми моддаи мазкур пешбининӣ шуда боиси расонидани зарари миёна ё вазнин ба саломатии инсон гардад, шахси содирнамудаи чиноят мутобики қисми дуюми ин модда ба ҷавобарии чиноятӣ қашида мешавад.

Аз рӯйи конструксияи тарафи объективии чиноят қисми 2 моддаи мазкур моддӣ мебошад, чунки аломати ҳатмии тарафи объективии чиноят оқибати чиноят, яъне зарари вазнин ва миёна ба саломатиро ба вучуд меорад.

Дар қисмҳои 3 ва 4 моддаи мазкур аломатҳои вазнинкундандаи сунистъемоли ҳокимият ё мақоми хизматӣ, аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ ва хизматӣ баромадан ё бефаъолиятии ҳокимият пешбинӣ карда шудааст.

Дар банди “а”, қисми 3 моддаи мазкур содир намудани кирдорҳои қисми 1 моддаи мазкур, агар ин кирдорҳо аз беэҳтиётӣ боиси марги инсон гардида бошад, нишон дода шудааст. Беэҳтиётӣ шакли дигари гуноҳ мебошад, ки аломати асосии тарафи субъективии чиноят ба ҳисоб меравад. Беэҳтиётӣ сабаби марги инсон шудан, ки дар банди “а”, қисми 3 моддаи зикргардида пешбинӣ шудааст, бандубости иловагиро бо моддаҳои КҔ ҟТ вобаста ба чиноятҳо ба

муқобили хаёт ва саломатӣ талаб намекунад, чунки моддаи мазкур ин меъёро пурра мустаҳкам намудааст.

Банди “б”, қисми 3 моддаи мазкур ҳаракатҳои қисми 1 ин модда, ки боиси оқибати вазнин гаштааст, пешбинӣ намудааст. Оқибатҳои вазнини суиистеъмоли ҳокимиият ё мақоми хизматӣ, аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ ва хизматӣ баромадан ё бефаъолияти ҳокимиият, аз ба ҳудкушӣ расонидан ё сӯиқасди ҳудкушӣ, дар назди чомеа мавқеъ ва устувории ҳокимиияти давлатиро коста намудан, нуфузу обрӯи Кувваҳои Мусаллаҳро паст задан, ба обрӯ ва эътибори дигар шахсони мансабдори давлатӣ ва шахсони мансабдори ҳарбӣ иснод овардан ва файра иборат мебошад.

Дар қисми 4 моддаи тафсиршаванда кирдорҳои дар ҳамин модда пешбинишуда, ки дар вазъияти ҷангӣ ё замони ҷанг содир шуда бошад, пешбинӣ шудааст.

Меъёри мазкур алломатҳои маҳсусан вазнинкунандаро пешбинӣ кардааст, ки дар вазъияти ҷангӣ ё замони ҷанг кирдорҳои зикршударо содир кардааст.

Дар банди 10-уми қарори Пленуми Суди Олии ҶТ “Дар бо-раи таҷрибаи баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ марбут ба саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ, ҳудсарона тарк кардани қисми ҳарбӣ ё маҳалли хизмат, фирор ва саркашӣ аз иҷрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ бо роҳи узвмаибунӣ ё усули дигар” аз 26-уми июни соли 2009, таҳти №19 мағҳуми вазъияти ҷангӣ ва замони ҷанг пешбинӣ карда шудааст.

Вазъияти ҷанг ин чунин ҳолати оперативие мебошад, ки бо задухӯрди ҳарбӣ ё ҷой доштани чунин таҳдиҳи задухӯрд бо муҳолифин тавсиф мейбад. Чунин вазъият ҷой дар замони ҷанг ва ҷой дар замони тинҷӣ ба миён омаданаш мумкин аст. Вазъияти ҷангӣ дар замони тинҷӣ дар ҳолати амалҳои ҳарбии воҳидҳои мусаллаҳи ғайридавлатӣ, ки бар зидди якпорҷагӣ ва ягонагии ҳудуди ҶТ равона карда шудааст, пайдо шуданаш мумкин аст.

Замони ҷанг ин давраест, ки давлат дар ҳолати ҷанг бо дигар давлат қарор дорад. Ҳолати ҷанг аз лаҳзаи эълон намудани он аз ҷониби мақомоти олии ҳокимиияти давлатӣ ё аз лаҳзаи воқеан сар шудани амалиёти ҷангӣ оғоз мейбад. Лаҳзаи тамомшавии замони ҷанг рӯз ва соати эълон намудани қатъи амалиёти ҷангӣ ҳисобида мешавад. Лекин агар амалиёти ҷангӣ новобаста аз эълони қатъшавии он давом дода шаванд, он гоҳ лаҳзаи тамомшавии замони ҷанг лаҳзаи воқеан қатъ шудани амалиёти ҷангӣ фахмида мешавад<sup>84</sup>.

<sup>84</sup> Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 87.

Аз ҳамин лиҳоз, содир намудани ин чиноят дар вазъияти ҷанғӣ ва замони ҷанг аломати маҳсусан вазнинкунандай ин чиноят ба ҳисоб меравад.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 391 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст: қисми 1 миёна; қисмҳои 2 ва 3 вазнин; қисми 4 маҳсусан вазнин.

### **Муносибати хунукназарона ба хизмат**

Муносибати хунукназарона ба хизмат ҳамчун чиноят дар моддаи 392 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст ва аз ду қисм иборат мебошад.

Муносибати хунукназарона ба хизмат дар моддаи 270<sup>1</sup> Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 ҳамчун чиноят пешбинӣ гардида, аз ҷор қисм иборат буд.

Моддаи 270<sup>1</sup> Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон ҳамон вақт чиноят эътироф мешуд, ки дар натиҷаи муносибати хунукназарона сардор ё шахси мансабдор ба хизмат агар боиси расонидани зарари ҷиддӣ гардад<sup>85</sup>.

Тибқи муқаррароти диспозитсияи моддаи 392 КҶ ҶТ бошад, иҷро накардан ё иҷрои номатлуби вазифаҳои хизматии ҳуд аз ҷониби сардор ё дигар шахси мансабдор дар натиҷаи муносибатҳои беэҳтиётона ё беинсофона ба онҳо ҳамон вақт хотимаёфта ба ҳисоб меравад, ки агар дар натиҷаи чунин ҳаракат (бехаракатӣ) боиси расонидани зарар ба миқдори калон ё дигар оқибатҳои вазнин гардад.

Объекти бевоситай асосии ин чиноят - муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванде мебошанд, ки тартиби мұттадили фаъолияти хизмати ҳарбиро ба танзим медароранд.

Тартиби мұттадили фаъолияти хизмати ҳарбиро қонунҳо, оинномаҳои ҳарбӣ, дастурамалҳо, низомномаҳо, фармонҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҳарбӣ ба танзим медароранд.

Тарафи объективии ин чиноят аз ҳаракатҳои (бехаракатии) зерин иборат мебошанд:

- Кирдори ба ҷамъият ҳавфнок - дар шакли ҳаракат (иҷрои номатлуби вазифаҳои хизматии ҳуд аз ҷониби сардор ё дигар шахси мансабдор дар натиҷаи муносибати беэҳтиётона ё беинсофона) ва бехаракатӣ (иҷро накардан вазифаҳои хизматии ҳуд аз ҷониби сардор ё дигар шахси мансабдор дар натиҷаи муносибати беэҳтиётона ё беинсофона).

<sup>85</sup> Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон (Бо тағйироту иловаҳо, ки то 1 июни соли 1988 дохил карда шудаанд). Душанбе: Ирфон, 1989. С. 175.

- Оқибати ба чамъият хавфнок (расонидани заар ба миқдо-ри калон ё дигар оқибатҳои вазнин).

- Алоқаи сабабӣ байни кирдорҳои ба чамъият хавфнок ва оқибатҳои он, ки дар қонун пешбинӣ шудааст.

Кирдори харакат (бехаракатӣ), ки аз ҷониби сардор ё дигар шахси мансабдор дар натиҷаи муносибати беэҳтиётона ё беинсо-фона ба хизмат ба анҷом расонида мешавад, метавонад дар ша-клиҳои зерин содир гардад: аз ҷониби командир наандешидани ҷо-раҳои бехатарӣ ҳангоми кор бо навъҳои муҳталифи силоҳу аслиҳа ва техникаи ҷангӣ дар вақти гузаронидани машқҳо, тирпарониҳои ҷангӣ; ба таври зарурӣ муҳайё накардан шароити нигаҳдории ла-возимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканд ва воситаҳои таркиш ва монанди инҳо, ки ба фалокатҳои ноҳуш бо одамон ё дигар оқибатҳои вазнин оварда расонидаанд.

Ҳамчун хунукназарии хизматӣ дағалона вайрон кардани иҷрои вазифаҳои хизматӣ аз ҷониби сардорон оид ба таъмини муҳофизати силоҳ, техникаи ҷангӣ, дигар навъи молу мулки ҳарбӣ баҳо дода мешавад, ки боиси тасарруф шудан, нобуд-шавӣ ё гумшавии онҳо шудаанд, инчунин, ҳолатҳое мебошанд, ки бинобар набудани назорати зарурӣ аз тарафи сардорҳо ба-рои мувофиқи матлаб ҳарҷ кардани воситаҳои моддӣ ба ман-фиати тайёрии ҷангии қушунҳо ё худ ҳуқуқу манфиатҳои қону-нии хизматчиёни ҳарбӣ зарари калон расонидааст.

Мувофиқи Оинномаи хизмати дохилии Қувваҳои Му-саллаҳи ҶТ командирон (сардорҳо) вазифадоранд, ки тартиботи устувори дохилиро дар қисмҳои соҳторҳои ҳарбии ба онҳо бо-варшуда таъмин намоянд. Инчунин барои пешгирии ҳолатҳои муносибатҳои ҳамдигарии гайриинномавӣ байни хизматчиёни ҳарбӣ (дедовшина) дар колективҳои ҳарбии ба онҳо тобеъ ҷо-раҳои заруриро андешанд<sup>86</sup>.

Диспозитсия моддаи тафсиршаванда бланкетӣ буда, дар он иҷро накардан ё иҷрои номатлуби вазифаҳои хизматии худ аз ҷониби сардор ё дигар шахси мансабдор шарҳ дода нашудааст ва барои муайян кардани ин мағҳумҳо ба дигар қонунҳо, оинномаҳои ҳарбӣ, дастуралмалҳо, низомномаҳо, фармонҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҳарбӣ назар кардан зарур аст.

Тарафи субъективии ҷинояти мазкур аз гуноҳ дар шакли беэҳтиёти бо ҳудбоварӣ ё бепарвоӣ содир мегардад.

<sup>86</sup> Оинномаи хизмати гарнizonӣ ва қаровулии Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 декабри соли 2001 №469 тасдиқ шудааст ва бо фармони Вазири Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 декабри соли 2001 №296 эълон карда шудааст. Қисми дуюм. м.м. 72-81.

Сардор ё дигар шахси мансабдоре, ки вазифаҳои хизматии худро вайрон карда, пешбинӣ мекунад, ки боиси расонидани зарар ба микдори қалон ё дигар оқибатҳои вазнин гардиданаш мумкин аст, лекин бе асоси кофӣ худбоварона ба рух надодани чунин оқибатҳо боварӣ мекунад, чиноят дар шакли худбоварӣ содир мегардад.

Ин чиноят дар ҳолате аз беларвӣ содир мегардад, ки сардор ё дигар шахси мансабдоре, ки вазифаҳои хизматии худро вайрон карда, пешбинӣ намекунад, ки боиси расонидани зарар ба микдори қалон ё дигар оқибатҳои вазнин гардиданаш мумкин аст, лекин дар натиҷаи дурандешӣ ва бодикӯти мебоист ё метавонист чунин оқибатро пешбинӣ кунад.

Субъекти муносабати хунукназарона ба хизмат хизматчии ҳарбие, ки шахси мансабдор мебошад - сардор, кумандон, ва дигар шахсоне, ки дар воҳидҳои ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳи ҶТ вазифаҳои ташкилию амрдиҳӣ ва фармонфармоиро ичро мекунанд, шуда метавонанд.

Агар, ичро накардан ё ичрои номатлуби вазифаҳои хизматии худ аз ҷониби сардор ё дигар шахси мансабдор дар вазъияти ҷангӣ ё замони ҷанг содир гардад, шахси содирнамудаи чиноят мутобиқи қисми дуюми моддаи мазкур ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад.

Категорияи ҷинояте, ки дар моддаи 392 КҔ ҟТ муқаррар гардидааст: қисми 1 начандон вазнин; қисми 2 миёна.

#### **§ 4. Ҕиноятаҳое, ки ба муқобили уҳдадориҳои маҳсуси хизмати ҳарбӣ таҷовуз мекунанд**

##### **Вайронкунни қоидаҳои бачооварии навбатдории ҷангӣ**

Вайронкунни қоидаҳои бачооварии навбатдории ҷангӣ, ҳамчун ҷиноят дар моддаи 377 пешбинӣ шуда, аз 3 қисм иборат мебошад.

Вайрон кардани қоидаҳои ба ҷо овардани навбатдории ҷангӣ дар моддаи 267 Кодекси ҷиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 пешбинӣ шуда, аз 4 қисм иборат мебошад.

Моддаи 267 Кодекси ҷиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 ҳамон вақт ҷиноят эътироф мешуд, ки агар вайрон кардани қоидаҳои ба ҷо овардани навбатдории ҷангӣ (хизмати ҷангӣ) оид ба сари вақт ошкор кардан ва зада гардонидани хучуми ногаҳонӣ ба Иттилоғи Советӣ ё оид ба муҳофизат ва таъмини амнияти ИҶШС, равона шуда бошад.

Объекти бевоситай ин чиноят муносибатхой чамъиятие мебошанд, ки фаъолияти мұтадили бачооварии навбатдории чангй (хизмати чангй)-ро, тәнзим менамоянд, ки дар натица, тәммины амнияти ҚТ аз хүчуми ногаҳонй зери хатар қарор мегирад.

Тарафи объективии чинояты мазкур, ҳаракат ё беҳаракат ё оид ба риоя накардани қоидахой навбатдории чангй (хизмати чангй), ба ҳисоб меравад. Масалан бе ичозат тарк кардани маҳалли навбатдории чангй ва аҳаммият надодан ба нишондодхой воситаҳои техникй, дар вакти бурданы навбатдории чангй истеъмоли нушоқиҳои спиртй ё истифодай воситаҳои нашъадор, ба маҳали навбатдорий роҳ додани шахсони бегона, дар вакти навбатдории чангй машғул шудан ба корҳое, ки берун аз вазифаҳои хизматии навбатдории чанганд, инчунин сари вакт хабар надодан оид ба тағиyrёбии вазъият ва гайраҳо, ки дар вакти содир шудани ин ҳаракатҳо ба манфиатҳои амнияти ҚТ, зарар мерасонанд ё ба таври вөкей метавонад таҳди迪 расонидани чунин зарар ба миён ояд.

Таркиби чинояти номбурда аз рӯйи конструксияи тарафи объективӣ моддӣ ба ҳисоб рафта, аз лаҳзаи фаро расидани оқибатҳо, ки дар диспозитсия ё дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи мазкур пешбинӣ шудааст, хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии қисмҳои 1 ва 2 чинояты мазкур, гуноҳ дар шакли қасдро ташкил медиҳад.

Тарафи субъективии қисми 3 моддаи мазкур гуноҳ дар шакли беэҳтиётиро ташкил менамояд, гунахгор дар натиҷаи муносибати бепарвоёна ё беинсофона ба хизмат, ба манфиатҳои амнияти давлат зарар расонида, ки боиси оқибатҳои вазнин гардида бошад.

Қисми 2 моддаи мазкур ҳолати вазнинкунандаро барои содир кардани ин чиноят пешбинӣ менамояд, яъне содир кардани ҳаракатҳои дар боло овардашуда, ки боиси оқибатҳои вазнин гардида бошад ё дар вазъияти чангй ё замони чанг содир шуда бошад.

Зери мағхуми оқибатҳои вазнин, ки дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи тафсиршаванда пешбинӣ шудааст, ин расонидани зарар ба истикалоият ва амнияти давлат фахмида мешавад. Ба монанди ворид шудани қүшунҳои ҳарбии ҳориҷӣ ба ҳудуди давлат, ворид шудани ҳавопаймоҳои разведкавӣ (кашшофӣ), несту нобуд ё вайрон карданни объектҳои мудофиавӣ, воситаҳои алоқа, инчунин марги одамон ва гайра фахмида мешавад.

Субъекти ин чиноят хизматчиҳои ҳарбие, ки ба ў вазифаҳои навбатдории чангй (хизмати чангй), оид ба сари вакт ошкор намудан ва зада гардонидани хүчуми ногаҳонй ё таъмини амнияти давлат voguzор карда шудааст.

Аз рўйи дарақаи ба чамъият хавфнокиаш, категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи 377 КЧ ҶТ пешбинигардида дарақаи миёнаро ташкил медиҳад.

Қисми дуюми моддаи 377 КЧ ҶТ аз рўйи дарақаи ба чамъият хавфнокияш ба категорияи маҳсусан вазнин дохил мешавад.

Қисми сеюми моддаи 377 КЧ ҶТ аз рўйи дарақаи ба чамъият хавфнокияш ба категорияи чиноятҳои начандон вазнин дохил мешавад.

### **Вайронкуни қоидаҳои ба ҷо овардани хизмати сарҳадӣ**

Вайронкуни қоидаҳои ба ҷо овардани хизмати сарҳадӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 378 пешбинӣ шуда, аз 3 қисм иборат мебошад.

Вайрон кардани қоидаҳои ба ҷо овардани хизмати сарҳадӣ, дар моддаи 266 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 пешбинӣ гардида, аз се қисм иборат буд.

Мутобики моддаи 266 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 Қоидаҳои ба ҷо овардани хизмати сарҳадиро вайрон кардани шахсе, ки дохири ҳайати наряди муҳофизаткунандаи сарҳади давлатии ИҶШС мебошад, пешбинӣ гардида буд.

Объекти ин чиноят муносибатҳои чамъиятие, ки тартиби дурусти ба ҷо овардани хизмати сарҳадиро танзим менамоянд, ба ҳисоб меравад, яъне амнияти сарҳади давлатии ҶТ.

Тартиби пешбарии хизмати сарҳади давлатӣ мувофиқи Қонуни ҶТ «Дар бораи Сарҳади давлатии ҶТ» аз 1-августи с 1997, №481 муайян карда мешавад.

Мувофиқи қонуни мазкур ҳимояи Сарҳади давлатӣ ҳамчун ҷузъи системаи таъмини амнияти ҶТ ва татбики сиёсати давлатии сарҳадии ҶТ аз фаъолияти мувофиқашудаи мақомоти ҳокимиияти давлатӣ ва худидоракунни маҳаллӣ, ки онҳо дар доираи ваколатҳои худ бо роҳи андешидани тадбирҳои сиёсӣ, ташкилию ҳуқуқӣ, дипломатӣ, иқтисодӣ, мудофиавӣ, сарҳадӣ, разведкавӣ, зиддиразведкавӣ, оперативӣ-чустучӯӣ, гумрукӣ, ҳифзи табиат, санинарию эпидемиологӣ, экологӣ ва дигар тадбирҳо ба роҳ мемонанд, иборат мебошад. Дар ин фаъолият мувофиқи тартиби муқараргаргардида корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо, иттиҳодияҳои чамъиятий ва шаҳрвандон иштирок менамоянд.

Тадбирҳои оид ба ҳимояи Сарҳади давлатӣ мутобики статуси Сарҳади давлатӣ, ки санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи ҶТ ва қонунгузории ҶТ муайян менамоянд, андешида мешаванд.

ЧТ бо давлатҳои хориҷӣ дар соҳаи химояи Сарҳади давлатӣ дар асоси принсипҳои эътирофнамудаи умум ва меъёрҳои хукуки байналмилаӣ, аҳдномаҳои байналмилалии ЧТ ҳамкорӣ менамояд.

Ҳимояи Сарҳади давлатӣ манфиатҳои ҳаётан муқими шахсият, ҷамъият ва давлатро дар Сарҳади давлатӣ дар доираи қаламрави наздисарҳадӣ (минтақаи сарҳадӣ, қисми Тоҷикистонии дарёҳо, кӯлҳо ва обанборҳои дигари сарҳадӣ, гузаргоҳҳои Сарҳади давлатӣ, инчунин қаламрави ноҳия ва шаҳрҳои маъмурии назди Сарҳади давлатӣ, минтақаи сарҳадӣ, соҳилҳои дарё, кӯлҳо ва дигар обанборҳо) таъмин менамояд ва аз ҷониби тамоми мақомоти ҳокимиюти иҷроияи мутобиқи ваколатҳои онҳо, ки қонунгузории ЧТ муқаррар намудааст, сурат мегирад.

Муҳофизати Сарҳади давлатӣ, қисми таркибии химояи Сарҳади давлатӣ буда, дар доираи қаламрави наздисарҳадӣ дар ҳушкӣ, дарёҳо, кӯлҳо ва дигар обанборҳо аз ҷониби Қӯшунҳои сарҳадӣ, дар фазои ҳаво бошад - аз ҷониби Қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зиддиҳавоии Қувваҳои Мусаллаҳи ЧТ анҷом дода мешавад.

Муҳофизати Сарҳади давлатӣ бо мақсади роҳ надодан ба гайриқонунӣ тағиیر додани ҳати Сарҳади давлатӣ, таъмини риоя гардидани низоми Сарҳади давлатӣ, низоми сарҳадӣ ва низом дар гузаргоҳҳои Сарҳади давлатӣ аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳукуқӣ анҷом дода мешавад. Тадбирҳои муҳофизати Сарҳади давлатӣ дар ҳамин Конун ҳамчун тадбирҳои сарҳадӣ арзёбӣ мегарданد.

Қушунҳои сарҳадӣ Сарҳади давлатиро дар ҳушкӣ, дарёҳо, кӯлҳо ва дигар обанборҳо, дар гузаргоҳҳои Сарҳади давлатӣ муҳофизат мекунанд, инчунин гузариш аз Сарҳади давлатиро танзим менамоянд. Бо ин мақсадҳои онҳо вазифадоранд:

– тавассути тамоми имкониятҳои мавҷуда ба таври гайриқонунӣ тағиیر додани убури Сарҳади давлатиро дар маҳал роҳ надиханд;

– ҳуҷуми мусаллаҳонаро ба қаламрави ЧТ зада гардонида, мочароҳои мусаллаҳона ва дигар мочароҳоро дар Сарҳади давлатӣ пешгирий намоянд, аз ин қасдҳои ҷинояткорона аҳолӣ, моликияти давлатӣ ва дигар шаклҳои моликиятиро ҳимоя намоянд;

– вайронкунандагони Сарҳади давлатиро ошкор ва дастгир намоянд;

– аз тарафи шахсон ва воситаҳои нақлиёт берун аз гузаргоҳҳо ё бо тарзи гайриқонунӣ гузаштани Сарҳади давлатиро пешгирий намоянд ва ба онҳо роҳ диханд.

Тарафи объективии ҷинояти мазкур дар шакли ҳаракатӣ ва беҳаракатӣ содир мешавад, ки дар натиҷа ба манфиатҳои амнияти ЧТ зарар расонида ё метавонад зарар расонида шавад.

Тарзҳои вайронкунии қоидаҳои ба ҷо овардани хизмати сарҳадӣ метавонанд гуногун бошанд. Масалан: худсарона тарк кардани маҳалли ҳифзшаванди хизмати сарҳадӣ, таъмин накардан алоқа бо қисми ҳарбии сарҳадӣ, риоя накардани режими хизматбарӣ дар сарҳади давлатӣ, инчунин нодуруст истифода намудани силоҳи оташфишон.

Таркиби ҷинояти мазкур аз рӯйи конструксияи тарафи объективии ҷиноят моддӣ мебошад, яъне ҷиноят аз лаҳзаи ба манфиатҳои амнияти давлат зарар расонидан ё метавонад расонида шавад, қисми 1 моддаи мазкур, инчунин боиси оқибатҳои вазнин гардиран, қисмҳои 2 ва 3 моддаи мазкур хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии ҷинояти мазкур дар гуноҳи қасдона ифода мегардад. Шахс кирдори (ҳаракати ё беҳарракати) худро оид ба вайронкунии қоидаҳои ба ҷо овардани хизмати сарҳадиро дарк менамояд, инчунин пешбинӣ менамояд, ки дар натиҷаи вайрон кардани ин қоидаҳо ба манфиатҳои амнияти сарҳадии давлат зарар мерасад ё метавонад зарар расонида шавад ва ҳоҳони фаро расида-ни оқибат мебошад ё дидою дониста ба ин оқибатҳо роҳ медиҳад ё ба онҳо беэътиноӣ зоҳир менамояд.

Қисми 2 моддаи мазкур ҷавобгаҳариро барои содир кардани ин ҷиноят, ки боиси оқибатҳои вазнин гардидааст ё дар ҳолати ҷангӣ ё замони ҷанг содир шудааст, вазнинтар мегардонад.

Оқибатҳои вазнин метавонад ҷунун ҳаракатҳо ба ҳисоб раванд. Масалан: гайриқонунӣ ворид шудан ба ҶТ дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои ба ҷо овардани хизмати сарҳадӣ, ҳучуми гурӯҳи мусаллаҳи устувори ҷиноятпеша ба сарҳади давлатӣ, интиқоли маводи нашъадор ё силоҳи оташфишон, инчунин фавти одамон дар натиҷаи зада гардонидани нафароне, ки гайриқонунӣ аз сарҳади давлатӣ ҳоҳиши гузаштанро доранд.

Тарафи субъективии қисми 3 моддаи мазкур дар шакли гуноҳи беэҳтиёти зоҳир мегардад, ки дар натиҷаи бепарвой ё худбоварӣ боиси руҳ додани оқибатҳои вазнин гардида бошад.

Субъекти ҷинояти мазкур танҳо хизматчиҳои ҳарбие, ки дар сарҳади давлатӣ вазифаҳои хизмати сарҳадӣ ба ӯ voguzor шудааст.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш категорияи ҷинояти дар қисми 1 моддаи 378 КЧ ҶТ пешбинигардида дараҷаи миёнаро ташкил медиҳад.

Қисми дуюми моддаи 378 КЧ ҶТ аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокияш ба категорияи ҷиноятҳои вазнин дохил мешавад.

Қисми сеюми моддаи 378 КЧ ҶТ аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокияш ба категорияи ҷиноятҳои начандон вазнин дохил мешавад.

## **Вайронкуни қоидаҳои оиномавии хизмати қаровулий**

Вайронкуни қоидаҳои хизмати қаровулий ҳамчун чиноят дар моддаи 379 пешбинӣ шуда, аз 3 қисм иборат мебошад.

Вайрон кардани қоидаҳои Устави хизмати қаровулий дар моддаи 265 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 пешбинӣ гардида, аз шаш қисм иборат буд.

Кирдори дар моддаи 265 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 пешбiniшишуда ҳамон вақт чиноят эътироф мегардид, ки вайрон кардани қоидаҳои Устави хизмати қаровулий (ваҳтагӣ) ва фармону амрҳои ба мақсади такмилдиҳии ин қоидаҳо баровардашуда содир мегардид.

Объекти бевоситаи чинояти мазкур тартиби дурусти пешбури қоидаҳои хизмати қаровулий ба ҳисоб меравад.

Тартиби ташкил ва пешбури хизмати қаровулий, аз тарафи Оинномаи хизмати гарнizonӣ ва қаровулии Қувваҳои мусаллаҳи ҶТ, ки бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ аз 5 декабри соли 2001 №469 тасдиқ шудааст ва бо фармони Вазири Мудофиаи ҶТ аз 25 декабри соли 2001 №296 эълон карда шудааст, ба танзим дароварда мешавад.

Хизмати қаровулий – ин ичрои супориши ҷангӣ буда, барои ҳимоя ва мудофиаи боъзтимоди байрақҳои ҷангӣ, анборҳои аслӣҳа, техникаи ҳарбӣ, воситаҳои дигари моддӣ ва объектҳои дигари ҳарбиву давлатӣ, ҳамчунин, ҳимояи ашхосе, ки дар маҳбаси ҳарбӣ (гауптвахта) ва қисми ҳарбии интизомӣ нигоҳ дошта мешаванд, фаҳмида мешавад.

Қаровул – ин воҳиди муссаллаҳе мебошад, ки барои ичрои супориши ҷангӣ доир ба ҳифз ва ҳимояи байрақҳои ҷангӣ, объектҳои ҳарбӣ ва давлатӣ, ҳамчунин, шахсони дар маҳбаси ҳарбӣ (гауптвахта) ва баталёни интизомӣ нигоҳ дошта мешаванд, пешбинӣ шудааст.

Қаровулҳо гарнizonӣ ва дохилий мешаванд, онҳо метавонанд, доимӣ ё муваққатӣ бошанд<sup>87</sup>.

Тарафи объективии чинояти мазкур, кирдор дар шакли ҳаракатӣ ва беҳаракатӣ ифода меёбад, яъне аз ҷониби хизматчии ҳарбӣ вайрон кардани қоидаҳои хизмати қаровулий ё ичро накардан ҳаракатҳое, ки хизматчии ҳарбӣ ҷиҳати ичрои вазифаҳои хизмати қаровулий бояд ичро мекард. Дар натиҷа бояд ба

<sup>87</sup> Оинномаи хизмати гарнizonӣ ва қаровулии Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 декабри соли 2001 №469 тасдиқ шудааст ва бо фармони Вазири Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 декабри соли 2001 №296 эълон карда шудааст. Қисми дуюм. Боби 3 с. 76-77.

объектҳои аз ҷониби қаровул муҳофизатшаванда заарар расонида шуда бошад.

Зарар ба объектҳои муҳофизатшаванда метавонад, дар натиҷаи ҳудсарона тарк кардани маҳалли объектҳои муҳофизатшаванда, ба маҳалли хизмат роҳ додани шахсони бегона, вайрон кардани тартиби дурусти истифодабарии сигнализатсионӣ ва инҷунин, нодуруст ё гайримақсаднок истифода намудани силоҳ расонида шавад.

Таркиби ҷинояти мазкур аз рӯйи конструксияи тарафи объективии ҷиноят моддӣ ба ҳисоб меравад, чунки кирдорҳои дар боло овардашуда, бояд боиси ба объектҳои муҳофизатшаванда заарар расонида шавад ё боиси оқибатҳои вазнини дигар гардида бошанд.

Тарафи субъективии ҷинояти мазкур қисми 1 ва қисми 2 дар гуноҳи қасдана ифода мейёбад. Яъне гунахгор кирдорҳои (ҳаракат ва бехаракати) ҳудро ҷиҳати вайрон кардани қоидаҳои оинномаи хизмати қаровулий дарк менамояд ва ҳоҳони вайрон кардани ин қоидаҳо мебошад ё ба онҳо беэътиноёна муносибат менамояд.

Зери мағҳуми оқибатҳои вазнин, ки дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи мазкур омадааст, масалан: тасарруфи силоҳи оташфишон ё лавозимоти ҷангӣ аз маҳалли ҳифзшаванда, ба марг расонидан ё расонидани заарар ба саломатии шахсе, ки таҳти муҳофизати қаровул қарор дорад, аз маҳбаси ҳарбӣ (гауптваҳта) фирор кардани шахсоне, ки дар онҷо нигоҳ дошта мешаванд ва таҳти муҳофизати хизмати қаровулий қарор доранд, инҷунин, расонидани заари моддӣ ба миқдори калон ба объектҳои ҳифзшаванда ва гайра фаҳмида мешаванд.

Тарафи субъективии қисми 3 моддаи мазкур дар шакли гуноҳи беэҳтиётӣ содир мешавад. Беэҳтиётӣ метавонад дар натиҷаи бепарвоёна ё беинсофона муносибат кардан ба қоидаҳои хизмати қаровулий зоҳир гардад, ки боиси оқибатҳои вазнин гардидааст.

Субъекти ҷинояти мазкур – маҳсус, яъне хизматчи ҳарбие, ки ба ҳайати қаровул дохил мебошад. Масалан ба инҳо: сардори қаровул, ёрдамчии сардори қаровул, ҷобаҷогузор, посбон ва қаровул дохил мешаванд.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш, категорияи ҷинояти дар қисми 1 моддаи 379 КҶ ҔТ пешбинигардида дараҷаи начандон вазнинро ташкил медиҳад.

Қисми дуюми моддаи 379 КҶ ҔТ аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокияш ба категорияи ҷиноятҳои дараҷаи вазнин дохил мешавад.

Қисми сеюми моддаи 379 КҶ ҔТ аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокияш ба категорияи ҷиноятҳои начандон вазнин дохил мешавад.

## **Вайронқунни қоидаҳои оиномавии ба ҷо овардани хизмати дохилӣ ва гардиши посбонон дар гарнizon**

Вайронқунни қоидаҳои оиномавии ба ҷо овардани хизмати дохилӣ ва гардиши посбонон дар гарнizon, ҳамчун ҷиноят дар моддаи 380 пешбинӣ шудааст.

Вайрон кардани қоидаҳои Устави дохилӣ дар моддаи 268 Кодекси ҷиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 пешбинӣ гардида буд ва аз ҷор қисм иборат буд.

Кирдори дар моддаи 268 Кодекси ҷиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 пешбiniшуда ҳамон вақт ҷиноят эътироф мегардид, ки агар қоидаҳои Устави хизмати дохилӣ аз ҷониби шахсе вайрон карда мешуд, ки дар ҳайати наряди шабонарузии қисми ҳарбӣ қарор дошт (ғайр аз қаровул ва вахта).

Объекти ҷинояти мазкур, муносибатҳои ҷамъиятие, ки фаъолияти муътадили хизмати дохилӣ ва гардиши посбонон дар гарнizonро ба танзим медарорад, эътироф мешавад.

Тарафи объективии ин ҷиноят дар амалҳои зерин ифода мебад:

1. Вайрон кардани қоидаҳои оинномаи хизмати дохилӣ аз ҷониби шахси ба ҳайати наряди шабонарӯй дохилбуда;
2. Вайрон кардани қоидаҳои оинномаи гардиши посбон дар гарнizon аз ҷониби шахси ба ҳайати наряди посбонон дохил буда.

Тартиб ва қоидаҳои ба ҷо овардани хизмати дохилӣ бо Оинномаи хизмати дохилии Қувваҳои мусаллаҳи ҶТ, ки бо Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ аз 4 апрели соли 2001 №273 тасдиқ шудааст ва бо фармони Вазiri Мудофиаи ҶТ аз 1 августи соли 2001 мавриди амал қарор гирифтааст, ба роҳ манда мешавад.

Тартиби ташкил ва пешбурди гардиши посбонон дар гарнizon, аз тарафи Оинномаи хизмати гарнizonӣ ва қаровулии Қувваҳои мусаллаҳи ҶТ, ки бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ аз 5 декабря соли 2001 №469 тасдиқ шудааст ва бо фармони Вазiri Мудофиаи ҶТ аз 25 декабря соли 2001 №296 эълон карда шудааст, ба танзим дароварда мешавад.

Мутобики Оинномаи хизмати дохилии Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, хизмати дохилӣ ин чунин фаъолияти маҳсусгардонидашудаи шахсоне мебошад, ки барои дар қисми ҳарбӣ нигоҳ доштани тартиботи дохилӣ ва интизоми ҳарбӣ, таълимии ҳайати шахсӣ ва ба таври лозима иҷро намудани дигар вазифаҳои ҳаррӯзаи қушунҳо равона карда шудааст.

Наряди шабонарӯй барои нигоҳдории тартиботи дохилӣ, хиззи ҳайати шахсӣ, муҳофизати силоҳу аслиҳа, техникаи ҳарбӣ ва

мухимот, биноҳо ва молу мулки қисми ҳарбӣ (чузъу том), назорати вазъи корҳо дар чузъу томҳо ва андешидани тадбирҳои саривақтӣ барои пешгирии қонуншиканӣ, инчунин барои иҷрои дигар вазифаҳои марбут ба хизмати доҳилӣ таъйин карда мешаванд.

Ҳайати наряди шабонарӯзӣ бо фармон дар сатҳи полк (баталёни алоҳида), эълон карда мешавад ва ба онҳо доҳил мешавад.

1. Навбатдори полк (баталёни алоҳида);
2. Ёвари навбатдори полк (баталёни алоҳида);
3. Чузъу томи навбатдор;
4. Қаровул;
5. Навбатдор ва навбатчиёни парк, инчунин механик-ронандай (ронандаҳои) тягачиҳои навбатдор;
6. Фелдшери навбатдор ё инструктори санитарӣ ва навбатчиёни пункти тибӣ;
7. Навбатдор ва ёвари навбатдори пункти назорату гузаргоҳӣ;
8. Навбатдори ошхона ва кормандони ошхона;
9. Навбатдори ситоди полк (баталёни алоҳида);
10. Сигналҷӣ-таблзани навбатдор;
11. Қосидон;
12. Наряди оташнишон;

Мутобики Оиномаи хизмати гарнizonӣ ва қаровулӣ, гардиши посбонон дар гарнizon бо мақсади таъмин намудани тартибот ва бурдани назорат оид ба риоя намудани интизоми ҳарбӣ ва тартибот миёни хизматчиёни ҳарбӣ дар кӯчаҳо ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ, дар стансияҳои роҳи оҳан, вокзалҳо, аэропортҳо, инчунин, дар маҳаллҳои аҳолинишин, ки ба гарнizon наздик мебошанд, пешбинӣ карда мешавад.

Вайрон кардани қоидаҳои оинномавии ба ҷо овардани хизмати доҳилӣ ва гардиши посбонон дар гарнizon, метавонанд дар чунин шаклҳо зоҳир гарданд. Масалан: бе сабаб тарқ кардани маҳалли хизмат, иҷро накардани уҳдадориҳои хизматӣ оид ба ҷо оварданни хизмати доҳилӣ ва гардиши посбонон дар гарнizon, истеъмоли нушоқиҳои спиртӣ ё истифодаи моддаҳои нашъадору мадхушкунанда дар рафти бурдани хизмати посбонӣ, наандешидани ҷораҳо ҷиҳати пешгирии ҳукуқвайронкунӣ, инчунин, бартараф накардани ҳолатҳое, ки ба ҳаёт ва саломатии шаҳрвандон таҳдид менамоянд ва гайра.

Таркиби ҷинояти мазкур аз рӯи конструксияи тарафи объективӣ моддӣ ба ҳисоб меравад ва фаро расидани оқибатҳои вазнинро талаб менамояд. Мисол: расонидани зарар ба ҳаёт ва саломатии хизматчиёни ҳарбӣ дар натиҷаи заҳролудшавии ҳӯрок ё сӯхтор, гум

шудани силоҳ, расонидани зарари чиддии моддӣ ба қисми ҳарбӣ ва ё хизматчиёни ҳарбӣ<sup>88</sup>.

Тарафи субъективии чинояти мазкур, гуноҳ дар шакли қасдана, қасди бевосита ва қасди бавосита. Яъне, шахс кирдори худро оид ба вайрон кардани оинномаҳои хизмати дохилӣ ва гардиши посбонон дар гарнizon дарк меқунад ва пешбинӣ менамояд, ки дар натиҷаи вайрон кардани ин қоидаҳо, ба манфиатҳои хизмати ҳарбӣ зарари вазнин расонида мешавад, инчунин ҳоҳони фаро расидани ин оқибатҳо мебошад ё бошуурона ба ин оқибатҳо роҳ медиҳад ё ба фарорасии ин оқибатҳо беътиноёна муносибат мемояд.

Субъекти чинояти мазкур танҳо хизматчиёни ҳарбие, ки ба ҳайати наряди шабонарӯзӣ ё ба ҳайати гардиши посбонон мувоғики фармон сафарбар гардидаанд, хисобида мешаванд.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиаш, категорияи чинояти дар моддаи 380 КҶ ҶТ пешбинигардида дараҷаи начандон вазнинро ташкил медиҳад.

### **Вайронкунии қоидаҳои ба ҷо овардани хизмат оид ба ҳифзи тартиботи ҷамъияти ва таъмини амнияти ҷамъияти**

Вайронкунии қоидаҳои ба ҷо овардани хизмат оид ба ҳифзи тартиботи ҷамъияти ва таъмини амнияти ҷамъияти, ҳамчун чиноят дар моддаи 381 КҶ ҶТ пешбинӣ шуда, аз 2 қисм иборат мебошад.

Кирдори мазкур ҳамчун чиноят дар Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 пешбинӣ нашуда буд.

Объекти чинояти мазкур, тартиби дурусти ба ҷо овардани хизмат оид ба ҳифзи тартиботи ҷамъияти ва таъмини амнияти ҷамъияти ба ҳисоб меравад.

Мутобики Қонуни ҶТ «Дар бораи қӯшунҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии ҶТ», аз 28 декабри соли 1993, №916, дар назди ҷузъу томҳо ва қисмҳои қӯшунҳои дохилӣ, мувоғики моддаи 17 қонуни мазкур чунин вазифаҳо гузошта шудааст:

– якҷоя бо мақомоти корҳои дохилӣ иштирок кардан дар посбонии тартиботи ҷамъияти бо иҷрои хизмати патрулӣ ва қарорулий, инчунин дар таъмини амнияти ҷамъияти ҳангоми гузаронидани чорабинҳои оммавӣ;

– мусоидат ба мақомоти корҳои дохилӣ дар таъмини муҳофизаи тартиботи ҷамъияти ҳангоми тасодумот, фалокатҳо, сухтор,

<sup>88</sup> Тафсир ба КҶ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов X.X. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 814-815.

офатҳои табиӣ, инчунин дар таъмини назми ҳукукии вазъияти фавқулода;

- иштирок дар мубориза бар зидди терроризм;
- посбонии муассисаҳои ислоҳӣ - меҳнатӣ;
- қаровулий карда бурдани маҳкумшудагон ва шахсони маҳбус аз ҳабсонаҳои таҳқиқ бо роҳе, ки пешакӣ ба нақша гирифта шудааст, инчунин бурдани онҳо ба ҷаласаҳои Суди Олии ҶТ, судҳои вилюятӣ ва дигар судҳо мувофиқи феҳристе, ки Ҳукумати ҶТ тасдиқ намудааст ва муҳофизаи ин шахсон дар вақти маҷлисҳои додгоҳ;
- посбонии объекту иншоотҳои маҳсусан мӯҳим ва дорои тартиботи маҳсуси роҳҳо ва борҳои маҳсус, ки ба феҳристи тасдиқнамудаи Ҳукумати ҶТ шомил карда шудаанд;
- иштирок дар бартараф намудани оқибатҳои садамот, фалокатҳо, сӯхтор, оғатҳои табиӣ ва дигар ҳолатҳои фавқулода дар объектҳо ва иншооте, ки таҳти посбонӣ қарор доранд;
- иштирок дар кофтуков ва дастгир намудани шахсоне, ки пинҳонӣ ба ҳудуди посбонишавандо доҳил, шудаанд.

Дар баробари Кушунҳои доҳилии Вазорати корҳои доҳилӣ, инчунин бояд қайд намуд, ки дар ҳифз ва таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва амнияти ҷамъиятӣ мумкин аст, Қувваҳои Мусаллаҳи ҶТ, ҷалб карда шаванд. Асоси ин гуфтаҳо Қонуни ҶТ «Дар бораи Қувваҳои Мусаллаҳи ҶТ» аз 13 декабря соли 1996, №316 ба ҳисоб меравад. Мувофиқи қонуни мазкур, ҷалб кардани қисмҳо, ҷузъу томҳо ва дигар соҳторҳои Қувваҳои Мусаллаҳи ҶТ барои иҷрои вазифаҳо, ки ба таъиноти онҳо вабастагӣ надоранд (ба монанди ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва таъмини амнияти ҷамъиятӣ), танҳо дар асоси Қонун ё фармони Президенти ҶТ, ки дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ, тасдиқ мешавад, амалӣ мегардад.

Тарафи объективии ҷинояти мазкур, кирдор дар шакли ҳаракат ва беҳаракатӣ зоҳир мегарданд, яъне аз тарафи хизматчиҳои ҳарбӣ вайрон кардан ё иҷро накардани вазифаҳо, ки оид ба ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва таъмини амнияти ҷамъиятӣ ба ўвогузор шуда буд, ки дар натиҷа ба ҳукуқ ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандон зарар расонида бошад.

Вайронкунии қоидаҳои мазкур метавонанд дар чунин шаклҳо зоҳир гарданд. Масалан: беасос дастгир кардани шаҳрвандон, гайриқонунӣ маҳдуд кардани ҳукуқ ва озодиҳои онҳо, паст задани обру ва эътибори шаҳрвандон, лату кӯб кардани онҳо, расонидани зарари ҷисмонӣ, дар натиҷаи гайриқонунӣ истифода намудани кувваи ҷисмонӣ, воситаҳои маҳсус ва силоҳи оташфишон, наандешӣ-

дани чора ちхати пешгирии бетартибихои оммавӣ, пешгирӣ накардани хукуквайронкуниҳо ва гайра.

Таркиби қинояти мазкур аз рӯйи конструксияи тарафи объективии қиноят моддӣ ба ҳисоб меравад ва қиноят аз лаҳзаи ба ҳукуқ ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандон расонидани заар, қисми 1 ва боиси оқибати вазнин гардидан қисми 2 моддаи мазкур хотимаёфтат ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии қинояти мазкур гуноҳи қасдона мебошад. Қасд метавонад ҳам бевосита ва ҳам бавосита бошад, яъне хизматчиҳои ҳарбӣ вайрон кардани қоидаҳои ба ҷо овардани хизмат оид ба ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва таъмини амнияти ҷамъиятиро дарк менамояд ва пешбинӣ менамояд, ки дар натиҷаи вайрон кардани ин қоидаҳо мумкин аст, ба ҳукуқ ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандон зааррасонида шавад, инчунин, ҳоҳони фаро расидани оқибати ба ҷамъият ҳавфнок мебошад ё ба фаро расидани ин оқибатҳо роҳ медиҳад ё ба онҳо беътиноёна муносибат менамояд.

Қисми 2 моддаи мазкур кирдорҳои дар боло пешбинишуда, ки боиси оқибатҳои вазнин мегарданд, ҷавобгариро вазнинтар менамояд.

Ба оқибатҳои вазнине, ки дар қисми 2 моддаи мазкур пешбинӣ шудааст метавонад ҷунун оқибатҳо ба ҳисоб равад. Масалан: дар натиҷаи гайриқонунӣ истифода намудани кувваи ҷисмонӣ, воситаҳои маҳсус ва силоҳи оташфишон, расонидани заар, ки ба ҳаёт ва саломатии шаҳрванд ҳавфнок мебошад (ба монанди одамкушӣ, расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатӣ), ки дар натиҷа аз рӯйи маҷмӯи қиноят бо моддаҳои боби 16 «Ҷиноятҳо ба муқобили ҳаёт ва саломатӣ», бандубаст карда мешавад.

Субъекти ин қиноят маҳсус, яъне хизматчиҳои ҳарбие, ки мувоғики қонун ва фармонҳои дар асоси қонун додашуда, барои ба ҷо овардани хизмат оид ба ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва таъмини амнияти ҷамъиятӣ сафарбар карда шудааст.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш, категорияи қинояти дар қисми 1 моддаи 381 КҔ ҔТ пешбинигардида дараҷаи наҷандон вазнинро ташкил медиҳад.

Қисми дуюми моддаи 381 КҔ ҔТ аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокияш ба категорияи қиноятҳои дараҷаи миёна дохил мешавад.

## **Ихтиёран додани силохи оташфишон, лавозимоти чангӣ, моддаҳои тарканда, воситаҳои таркиш ва техникаи чангӣ аз ҷониби хизматчии ҳарбӣ**

Ихтиёран додани силохи оташфишон, лавозимоти чангӣ, моддаҳои тарканда, воситаҳои таркиш ва техникаи чангӣ аз ҷониби хизматчии ҳарбӣ, ҳамчун ҷиноят дар моддаи 382 КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст.

Кирдори мазкур ҳамчун ҷиноят дар Кодекси ҷиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 пешбинӣ нашуда буд.

Объекти ҷинояти мазкур, маҷмӯи муносибатҳои ҷамъиятие, ки фаъолияти мӯътадилро оид ба нигоҳ доштан ва истифода намудани силохи оташфишон, лавозимоти чангӣ, моддаҳои тарканда, воситаҳои таркиш ва техникаи чангӣ ба танзим медароранд, ҳисобида мешаванд.

Ба ҳайси объекти иловагӣ метавонад, ҳаёт ва саломатии одамон, дар натиҷаи истифодаи ин предметҳо аз ҷониби шаҳси дигар, ба ҳисоб равад.

Предметҳои ҷинояти мазкурро силохи оташфишон, лавозимоти чангӣ, моддаҳои тарканда, воситаҳои таркиш ва техникаи чангӣ ташкил медиҳад.

Ба ҳайси силохи оташфишон, силоҳе, ки барои бо гулӯлаи аз ҳисоби қулоҳаки (заряди) борут ё қулоҳаки дигар ҳаракати самтнокгирифта ба тарзи меҳаникӣ аз масофа ба ҳадаф зарба задан таъйин шудааст, ба ҳисоб меравад.

Ба силохи оташфишон дохил мешаванд таппонча, револвер, милтиқ, карабин, автомат, пулемёт, минимёт, гранатомёт, аслиҳаҳои артилерӣ, пушкаҳои авиатсионӣ.

Лавозимоти чангӣ - таҷҳизоти аслиҳа, ки барои зарба задан ба ҳадаф ва иҷрои вазифаҳои таъйин гардидаанд, ки барои зарба задан ба он мадад мерасонанд ва дорои қулоҳаки тарканда, ҳаводиҳанд, тарғтарӣ (пиротехникӣ), зада баровардан ва ё қулоҳаки якҷояи онҳо мебошанд. Ба лавозимоти чангӣ патронҳои силоҳҳои оташфишон ва газӣ низ дохил мешаванд.

Ба категорияи лавозимоти чангӣ дохил мешаванд, снарядҳои артилерӣ, минаҳо, зарядҳо ва минаҳои таркониши ҳарбӣ-муҳандисӣ (ҳарбӣ-инженерӣ), гранатаҳои дастӣ ва реактивии зиддитанкӣ, ракетаҳои чангӣ, бомбаҳои авиатсионӣ, инчунин ҳама гуна тирҳо ба силохи оташфишон.

Моддаҳои тарканда чунин пайвастагиҳои кимиёвӣ ё моддаҳо, ки барои зуд ҳудоҳи шавии табдилёбии кимиёвӣ ва таркиш қобилият доранд. Ба онҳо тратил, аммонит, пластит, эластит, борут (порох), сузишвории устувори реактивӣ ва ғайра дохил мешавад.

Воситаҳои таркиш- ин чунин маҳсулоти саноатӣ ё худтайёркунандае, мебошад, ки моддаи таркандро бо асбобе (чиҳозе), ки ба рои таркиш додан таъйинот дорад, ба таври функционали якҷоя мекунад, яъне, чунин воситаҳое, ки моддаҳои дигари таркандро метарконад. Ба он дохил мешаванд: оташгирон (запал), тарконанда (взрывател), детонатор ва гайра.

Техникаи ҷангӣ – ин воситаҳои техникий-ҳарбие мебошанд, ки барои истифода бурдан дар задухурдҳои ҷангӣ таъйинот доранд. Ба сифати онҳо танқ, комплексҳои артиллерӣ, мошинҳои зиреҳпӯш- БМП, БТР ва гайра дохил мешаванд<sup>89</sup>.

Тарафи объективии ҷинояти мазкур дар ҳаракатҳои фаъолона, ки дар ихтиёран ба шахси дигар додани силоҳи оташфишон, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда, воситаҳои таркиш ё техникаи ҷангӣ, ки ба хизматчии ҳарбӣ ин предметҳо барои истифодаи хизматӣ бовар карда супурда шудаанд, зоҳир мегарданд.

Шарти асосии ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб намудани гунахгор, ин аз ҷониби ӯ ихтиёран додани чунин предметҳо ба ҳисоб меравад.

Зери мағҳуми ихтиёран- ин аз ҷониби хизматчии ҳарбие, ки ба ӯ ин предметҳо барои истифодаи хизматӣ бовар карда супурда шудаанд, онҳоро бо ҳоҳишу иродай ҳуд, яъне бо розигии ҳуд бидуни ягон маҷбуркунӣ ба шахси дигар медиҳад.

Зери мағҳуми додани предметҳои мазкур, маънои муваққатан, ба муҳлати муайян супоридани онҳоро ба шахсони дигар дар назар дорад.

Шарти дигари ҷалб намудан ба ҷавобгарии ҷиноятӣ бо ин модда, бояд предметҳои мазкур, барои истифодаи хизматӣ ба хизматчии ҳарбӣ бовар карда супорида шуда бошад.

Зери мағҳуми “барои истифодаи хизматӣ бовар карда супоридан, ин ба хизматчии ҳарбӣ дар асоси фармон ё санадҳои меъёрии дохилий ё зерқонунӣ аз рӯйи вазифаҳои ишғолнамуда, рутбаҳои ҳарбӣ ё маҳсус оид ба нигоҳ доштан ва бо ҳуд гирифтани чунин предметҳо иҷозат дода шудааст, фахмида мешаванд. Масалан: афсаре, ки бо силоҳи табелии ҳудмуҳофизатӣ таъмин аст, хизматчии ҳарбие, ки техникаи ҳарбӣ ба номи ӯ мустаҳкам карда шудааст, инчунин мудири анбори техникаҳои ҳарбӣ, лавозимоти ҷангӣ ё моддаҳои тарканда, ба ҳисоб мераванд.

Зери мағҳуми шахсони дигар дар моддаи мазкур ин он шахсони воқеиен, ба ҳисоб мераванд, ки ҳуқуқи қонунӣ нигоҳ доштан ва

<sup>89</sup> Тафсир ба КҶ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 375-377, 817.

бо худ гирифтани предметҳои мазкурро надоранд. Ба монанди: хешу наздикини гунахгор, рафиқони гунахгор ё дигар шахсоне, ки гунахгор ба онҳо предметҳои мазкурро медиҳад. Кирдори мазкур ҳатто дар ҳолате, ки агар хизматчии ҳарбӣ ин предметҳоро ба хизматчии ҳарбии дигаре, ки ўюнкуки нигоҳ доштан ва гирифтани чунин предметҳоро надошта бошад, ҳам ҷиноят эътироф мешавад.

Таркиби ҷинояти мазкур аз рӯйи конструксияи тарафи объективии ҷиноят моддӣ ба ҳисоб меравад. Яъне кирдор танҳо дар ҳолате, бо моддаи 382 КҶ ҶТ, хотимаёфта ҳисобида мешавад, ки агар иҳтиёран ба шахси дигар додани чунин предметҳо аз ҷониби хизматчии ҳарбӣ, боиси оқибатҳои вазнин гардида бошад.

Зери мағҳуми оқибатҳои вазнине, ки дар моддаи мазкур пешбинӣ шудааст, чунин оқибатҳо фахмида мешаванд. Масалан: мавриди истифода қарор гирифтани силоҳи оташфишон аз ҷониби шахси дар ҷиноятҳои гуногун, корношоям ё нест кардан лавозимоти ҷангӣ ё техникаҳои ҷангӣ, инчунин, гум кардан предметҳои мазкур ва ғайра.

Тарафи субъективии ҷинояти мазкур гуноҳ дар намуди қасди бевосита ба ҳисоб меравад, яъне хизматчии ҳарбие, ки ба ўюнин предметҳо бовар карда супорида шудаанд, кирдори худро оид ба иҳтиёран додани ин предметҳоро бидуни тартиби қонунгузорӣ ба шахсоне, ки ҳукуки нигоҳдорӣ, истифодабарӣ ё бо худ гирифтани онҳоро надоранд, дарк менамояд ва ҳоҳони содир кардан ин кирдор мебошад. Нисбат ба оқибати пешбинишуда гунахгор метавонад ҳам қасдана ва ҳам беэътиноёна муносибат намояд.

Агар иҳтиёран додани предметҳои мазкур аз ҷониби хизматчии ҳарбӣ бо мақсади аз ҷониби шахси дигар барои содир кардан чиноят равона шуда бошад, он гоҳ кирдори хизматчии ҳарбӣ бо шарикӣ бо ҷиноятҳое, ки аз ҷониби шахсони дигар содир карда мешавад, бандубаст карда мешаванд.

Субъекти ҷинояти мазкур маҳсус, яъне хизматчии ҳарбие, ки ба ўюн силоҳи оташфишон, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда, воситаҳои таркиш ё техникаи ҷангӣ барои истифодали хизматӣ бовар карда супорида шудаанд.

Аз рӯйи дарачаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш, категорияи ҷинояти дар моддаи 382 КҶ ҶТ пешбинигардида дарачаи вазнинро ташкил медиҳад.

## **Худсарона баромада рафтан аз майдони чанг ё саркашӣ кардан аз кор фармудани силоҳ**

Худсарона баромада рафтан аз майдони чанг ё саркашӣ кардан аз кор фармудани силоҳ, ҳамчун чиноят дар моддаи 384 КҔ ҔТ пешбинӣ шудааст.

Худсарона баромада рафтан аз майдони чанг ё ки саркашӣ кардан аз кор фармудани силоҳ дар моддаи 273 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 пешбинӣ гардида буд.

Мутобиқи моддаи 43 Конституцияи ҔТ, хифзи Ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳқими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст.

Объекти бевоситаи чинояти мазкур, тартиби дурусти ба ҷо овардани хизмати ҳарбӣ дар вазъияти чангӣ ба ҳисоб меравад.

Ба ҳайси объекти иловагии ин чиноят, иқтидори мудофиавии давлат, истиқлолият ва амнияти давлат ба ҳисоб мераванд.

Тарафи объективии чинояти мазкуро кирдорҳои зеррин ташкил медиҳанд:

1. Худсарона баромада рафтани хизматчии ҳарбӣ аз майдони чанг;
2. Саркашӣ кардани хизматчии ҳарбӣ аз кор фармудани силоҳ.

Худсарона баромада рафтани хизматчии ҳарбӣ аз майдони чанг, ин баромада рафтани хизматчии ҳарбие, ки дар ҳайати воҳидҳои чангии Қувваҳои Мусаллаҳи ҔТ шомил буда, бе иҷозати сардорони худ, аз мавқеи чангӣ ба ҳисоб меравад, ки дар он шӯбба, даста, гурӯҳ ё қисми қушун (рота), ҷойгир мебошанд.

Худсарона баромада рафтан, инчунин, ҳолатҳоеро низ фаро мегирад, ки агар хизматчии ҳарбӣ дар мавқеи пештара монад, ҳол он ки ҳамаи сохтори чангӣ мавқеи нави чангиро ишғол намудаанд.

Дар ҳолати дигар хизматчии ҳарбӣ метавонад, ҳангоми ҷаравёни чанг ҷойи ишғолкардаи худро партофта, ба ҷойи барои ҳаёташ бехатар равад ё дар ҷойи дигар паноҳ барад.

Саркашӣ кардани хизматчии ҳарбӣ, ки дар ҳайати воҳидҳои чангии Қувваҳои Мусаллаҳи ҔТ шомил аст, аз кор фармудани силоҳ, ин қатъ кардани истифодабарии силоҳ аз ҷониби ӯ ҳангоми рафти чанг фаҳмида мешавад.

Саркашӣ кардани хизматчии ҳарбӣ аз кор фармудани силоҳ ҳамон вакът таркиби чинояти мазкуро ташкил менамояд, ки агар хизматчии ҳарбӣ имконияти кор фармудани силоҳро дошта бошаду аммо бе сабабҳои узрнок аз рӯйи бечуръатӣ ё тарсонҷакӣ аз кор фармудани он саркашӣ намояд.

Холатхое, ки имконияти истифодабарии силоҳро истисно менамоянд. Масалан: заҳм бардоштани хизматчи ҳарбӣ, зарб ва лат ҳӯрдани тамоми бадан ё қисми он дар натиҷаи таркиши тибу тӯп ё бомба ё дигар ҳолатҳои бемории хизматчи ҳарбӣ, ки ба ў имконияти истифодабарии силоҳро намедиҳад, ба ҳисоб мераванд.

Агар кирдорҳои нишондодашуда бо қасдан вайрон кардан ё нобуд намудани силоҳ, лавозимоти ҷангӣ ва ё техникаи ҷангӣ бо мақсади саркашӣ аз бурдани ҷанг вобаста бошад, он гоҳ кирдори содиршуда аз рӯйи моддаи 384 ва 386 Кодекси ҷиноятӣ бандубаст карда мешавад<sup>90</sup>.

Дар ҷинояти мазкур аломатҳои иловагии тарафи объективии ҷиноят ба ҳайси аломатҳои асосӣ баромад менамоянд, ба монанди ҷой ва вақти содир намудани ҷиноят, яъне дар «вақти ҷанг» ва «майдони ҷанг», ҳудсарона баромада рафтани ё саркашӣ кардан аз кор фармудани силоҳ, таркиби ин ҷиноятро ташкил менамоянд.

Вақти ҷанг – ин давраест, ки давлат дар ҳолати ҷанг бо дигар давлат қарор дорад. Ҳолати ҷанг аз лаҳзаи эълон намудани он аз ҷониби мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ ё аз лаҳзаи воқеии оғоз шудани амалиёти ҷангӣ эътироф карда мешавад. Лаҳзаи ба охир расидани замони ҷанг рӯз ва соати эълон намудани қатъи амалиёти ҷангӣ ба ҳисоб меравад. Агар амалиёти ҷангӣ новобаста аз эълони қатъшавии он давом дода шаванд, он гоҳ лаҳзаи тамомшавии замони ҷанг лаҳзаи воқеан қатъ шудани амалиёти ҷангӣ ҳисобида мешавад<sup>91</sup>.

Дар зери мағҳуми майдони ҷанг, қитъаи замине фаҳмида мешавад, ки дар он муҳорибаи ҷангӣ байни қувваҳои мухолиф ҷараён мегирад. Ин дилҳоҳ қаламрави давлат, фазои ҳавоии ҳудуди давлат ва баҳрои ҳудуди онро дар бар мегиранд.

Таркиби ҷинояти мазкур аз рӯйи конструксияи тарафи объективии ҷиноят расмӣ ба ҳисоб рафта, ҷиноят аз лаҳзаи содир намудани яке аз ҳаракатҳои дар боло номбаршуда хотимаёфта эътироф мешавад.

Тарафи субъективии ҷинояти мазкур гуноҳ дар намуди қасди бевосита ба ҳисоб рафта, гунахгор кирдорҳои ҳудро оид ба ҳудсарона баромада рафтани аз майдони ҷанг ё саркашӣ кардан аз кор фармудани силоҳ дарк намуда, ҳоҳони содир намудани он мебошад.

<sup>90</sup> Фатхудинов В. Ҷиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ. Тафсири илмию амалии КҔ ҔТ. Душанбе, 2007. С. 116.

<sup>91</sup> Тафсири ба КҔ ҔТ / Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 796-797.

Субъекти чиноят махсус – хизматчии ҳарбие, ки дар ҳайати вохидҳои ҷангии Қувваҳои Мусаллаҳи ҶТ, шомил буда, дар айни замон иштирокҳои мухорибаҳои ҷангӣ мебошад.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш, категорияи чинояти дар моддаи 384 КҔ ҟТ пешбинигардида дараҷаи вазнинро ташкил медиҳад.

### **Бо ихтиёри худ таслим шудан ба асири**

Бо ихтиёри худ таслим шудан ба асири дар моддаи 385 КҔ ҟТ муқаррар гардидааст, ки аз як қисм иборат аст.

Бо ихтиёри худ таслим шудан ба асири дар моддаи 274 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 ҳамчун чиноят пешбинӣ гардида буд.

Тибқи муқаррароти диспозитсияи моддаҳои 274 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон ва 385 КҔ ҟТ бо ихтиёри худ таслим шудан ба асири ҳамон вақт чиноят эътироф мешавад, ки агар бо сабаби тарсонҷакӣ ё бечуръатӣ шаҳс бо ихтиёри худ худро ба асири таслим намояд.

Тибқи муқаррароти диспозитсияи моддаи 386 КҔ ҟТ низ, бо ихтиёри худ таслим шудан ба асири ҳамон вақт чиноят эътироф мешавад, ки агар бо сабаби тарсонҷакӣ ё бечуръатӣ шаҳс бо ихтиёри худ худро ба асири таслим намояд.

Дар моддаи 20 Оинномаи хизмати дохилий омадааст, ки хизматчии ҳарбӣ дар рафти амалиёти ҷангӣ, ҳатто дар ҳолати дур афтодан аз қисми ҳарбии (ҷузъу том) худ ва дар муҳосираи пурра қарор доштан вазифадор аст, ки ба душман мӯковимати қатъӣ нишон дихад, аз гирифткор шудан ба асири раҳӣ ёбад. Ӯ дар ҷанг вазифадор аст, ки қарзи ҳарбии худро то охир нишон дихад, шарафу эътибори ҷанговарро эҳтиёт намуда, сирри ҳарбӣ ва давлатиро маҳфуз дорад, истодагарӣ ва часорату мардонагӣ зоҳир кунад, ба дигар хизматчиёни ҳарбӣ, ки дар асири мебошанд, кӯмак намояд, онҳоро аз ёрӣ додан ба душман пешгирий кунад, кӯшиши душманро дар мавриди истифодаи хизматчии ҳарбӣ барои расонидани зарап ба қувваҳои мусаллаҳи ҟТ беэътибор созад. Вайрон кардани ин талабот яне, таслим шудани хизматчии ҳарбӣ ба асири сабаби коҳиш ёфтани қобилияти ҷангии қисми ҳарбӣ, иҷро нашудани вазифаи ҳарбӣ гардида, ба рӯҳияи ахлоқиву сиёсии ҳайати шаҳсӣ таъсири манғӣ мерасонад.

Объекти бевоситаи асосии ин чиноят – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандас мебошанд, ки тартиби фъолияти муттадили хизматчии ҳарбиро дар рафти амалиё-

ти چангӣ, ҳатто дар ҳолати дур афтодан аз қисми ҳарбии (чузъу том) худ таъмин мекунад.

Тарафи объективии ин ҷиноят аз ҳаракат ва беҳаракатии зерин иборат мебошад:

- аз сабаби тарсончакӣ бо ихтиёри худ таслим шудан ба асири;

- аз сабаби бечуръатӣ бо ихтиёри худ таслим шудан ба асири.

Тарсончакӣ – ин чунин ҳолати рӯхие мебошад, ки бо ҳуссиятҳои вахму ҳарос, даҳшату буздилӣ тавсиф мегардад.

Бечураъатӣ – ин сустиродавӣ, рӯҳафтодагӣ ва ноумедии шахсро тавсиф мекунад.

Асири – ин чунин мавқеи ҳуқуқии хизматчиҳи ҳарбӣ мебошад, ки имконияти дар муҳорибаи ҷангӣ иштирок карданро бо сабаби аз тарафи дигари муҳолифин дастгир шудан гум мекунад ва таҳти ҳимояи санадҳои месъёрҳои байналмилалии ҳуқуқи башар, аз ҷумла, Конвенсияҳои Женевагии соли 1949 оид ба беҳтар намудани вазъияти асирони ҳарбӣ, мегардад. Аз ҷумла, мувофиқи ин санадҳо қуштори асирон, расонидани азобу шиканча ва гайра нисбати онҳо, маънъ карда шудааст<sup>92</sup>.

Ихтиёран таслим шудан ба асири чунин маъно дорад, ки хизматчиҳи ҳарбие, ки дар ҳайати воҳидҳои ҷангии Кувваҳои Мусаллаҳи ҶТ шомил аст ва уҳдадории конститутсионӣ оид ба ҳифзи Ватан ва мустаҳкам гардонидани иқтидори мудофиавии давлат дорад, бо ҳоҳиши худ, бидуни маҷбуркунӣ ва зарурати ниҳоӣ ҳудро ба душман, яъне, тарафи муҳолифини муҳорибаи ҷангӣ, ба асири месупорад.

Агар, таслим шудан дар натиҷаи мавҷуд набудани дигар роҳи ҳалосӣ аз ба асири афтодан ба миён омада бошад, он гоҳ таркиби ҷинояти мазкур ҷой надорад.

Ҷинояти мазкур инчунин дар шакли беҳаракатӣ низ, содир мегардад.

Ҳангоми ба асири таслим шудан, хизматчи мӯқобилияти мусаллаҳонаи ҳудро ба душман қатъ карда, силоҳро ба душман мегузорад ва аз мавқеи қушун ба сӯйи душман меравад ё ин ки дар майдони ҷанг ҳамҷун заҳмдор ё фавтида ҳудро вонамуд мекунад, бо назардошти он ки аз ҷониби душман ба асири гирифта ҳоҳад шуд.

Диспозитсияи моддаи тафсиршавандо омехта (алтернативӣ) буда, дар он ду ҳаракат (беҳаракатӣ) пешбинӣ шудааст, ки дар ҳолати содир гардиданӣ яке аз ин ҳаракатҳо (беҳаракатиҳо) ҷиноят хотимаёфта ҳисобида мешавад.

<sup>92</sup> Тафсир ба КҔ ҔТ / Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 1060.

Таркиби чинояти мазкур расмӣ буда, аз лаҳзаи аз сабаби тарсончакӣ ё бечуръатӣ бо ихтиёри худ таслим шудан ба асири хотимаёфта эътироф мешавад.

Тарафи субъективии чинояти мазкур аз гуноҳ дар шакли қасди бевосита содир мегардад, яъне хизматчии ҳарбӣ дарк менамояд, ки худро ихтиёран ба асири таслим гардонида истодааст ва меҳоҳад чунин кирдорро содир кунад.

Ангеза ба сифати аломати ҳатмии таркиби чинояти мазкур маҳсуб меёбад. Он дар шаклҳои тарсончакӣ ва бечуръатӣ баромад мекунад.

Субъекти чинояти мазкурро хизматчии ҳарбие, ки дар ҳайати воҳидҳои ҷангии Қувваҳои Мусаллаҳи ҶТ шомил буда, дар айни замон иштирокҳии муҳорибаи ҷангӣ мебошад, ташкил медиҳад.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиаш, категорияи чинояти дар моддаи 385 КҔ ҟТ пешбинигардида чинояти дараҷаи вазнинро ташкил медиҳад.

## **§ 5. Чиноятхое, ки вобаста бо несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки ҳарбӣ ё бо вайронкунии қоидаҳои муносибат бо силоҳ ва бо предметхое, ки барои атрофиён ҳавфи зиёд доранд**

### **Воситаҳои бурдани ҷангро ба душман таслим намудан ё он воситаҳоро партофта рафтан**

Воситаҳои бурдани ҷангро ба душман таслим намудан ё он воситаҳоро партофта рафтан, ҳамчун чиноят дар моддаи 383 пешбинӣ шудааст.

Воситаҳои бурдани ҷангро ба душман таслим кардан ё ин воситаҳоро партофта рафтан, дар моддаи 271 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 пешбинӣ гардида буд.

Кирдоре, ки дар моддаи 271 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 пешбинигардида, ҳамон вақт чиноят эътироф мешуд, ки Қувваи ҳарбии ба ҳудаш бовар карда супурдашударо ба душман таслим намудани сардор, инчунин бе зарурати вазъияти ҷанг истеҳком, техникаи ҷангӣ ва дигар воситаҳои бурдани ҷангро ба ихтиёри душман партофта рафтани сардор, ки вай ин ҳаракатҳоро бе мақсади ба душман ёрӣ расонидан содир карда бошад.

Объекти бевоситаи чинояти мазкур тартиби мұттадили мудъянгардида идоракунии қувваҳо ва воситаҳои ҳарбӣ дар вазъияти ҷангӣ ба ҳисоб меравад.

Ба сифати предметҳои чинояти мазкур, қувваҳои ҳарбӣ, истеҳком, техникаи ҷангӣ, ва дигар воситаҳои бурдани ҷанг баромад мекунад.

Дар зери мафхуми қувваҳои ҳарбӣ, ин ҳайати шахсӣ фаҳмида мешавад, ки бо лавозимоти ҷангӣ таъминанд ё бе лавозимоти ҷангӣ дар зери итоати сардор (командир), қарор доранд.

Истеҳком (истеҳкоми мудофиавӣ), ин иншооти маҳсус (аз қабили нуқтаҳои оташфишонӣ, қалъа, хандак, бурҷҳои дидбонӣ ва гайра), ки бо мақсади садди роҳи душман шудан ва мустаҳкам кардани мавқеи худ соҳта мешавад.

Ба маънои дигар истеҳком – ин қитъаи заминест, ки барои мудофиа ва бурдани амалиёти ҷангӣ таҷхизонида шудааст ва дар ихтиёри қувваҳои ҳарбӣ қарор дорад<sup>93</sup>.

Дар зери мафхуми техникаи ҷангӣ, воситаҳои техникии бурдани амалиёти ҷангӣ, силоҳу аслиҳаи ҳарбӣ, мошинҳои ҷангӣ ва гайра фаҳмида мешаванд.

Дар зери мафхуми дигар воситаҳои бурдани ҷанг, ракетаҳои ҳарбӣ, лавозимотҳои ҷангӣ, моддаҳои тарканд, воситаҳои ҳаракат (чойивазкунӣ), воситаҳои муҳандисию сапёрӣ, фаҳмида мешавад, ки барои бурдани ҷанг ва таъмини он зарур мебошанд.

Тарафи объективии ҷинояти мазкур аз ҳаракатҳои зерин иборат мебошад:

а) ба душман таслим намудани қувваҳое, ки ба сардор бовар карда супорида шудааст (мисол, қумандони рота ё полк ё армия зердастони худро, яъне, хизматчиёни ҳарбие, ки дар тобеияти ӯ мебошанд, ба душман таслим менамояд);

б) ба ихтиёри душман партофта (монда) рафтани истеҳкомҳои ҷангӣ (мисол, платсдарми мудофиавӣ ё таҷхизоти муҳандисӣ-ҳарбиро ба душман монда (партофта) рафтанд), ки вазъияти ҷангӣ чунин ҳаракати қумандонро талаб намекард, яъне сардор дар ҳолати зарурати ниҳоӣ қарор надошт;

в) ба ихтиёри душман партофта (монда) рафтани техникаи ҷангии ҳарбие, ки вазъияти ҷангӣ онро талаб намекард;

г) ба ихтиёри душман партофта (монда) рафтани дигар воситаҳои бурдани ҷанг, ки вазъияти ҷангӣ онро талаб намекард<sup>94</sup>.

Зери мафхуми душман – ин қувваҳо ва воситаҳои давлати дигар дар вазъияти ҷангӣ ё замони ҷанг фаҳмида мешаванд, зоро дар вазъияти осудагӣ қувва ва воситаҳои ягон давлат ба ҳайси душман баромад карда наметавонанд.

Таркиби ҷинояти мазкур аз рӯйи конструксияи тарафи объективии ҷиноят расмӣ ба ҳисоб рафта, аз лаҳзаи содир кардани яке аз

<sup>93</sup> Фатхудинов В. Ҷиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ. Тафсири илмию амалии КҔ ҔТ. Душанбе, 2007. С. 111.

<sup>94</sup> Тафсир ба КҔ ҔТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 818-819.

кирдорхой дар боло овардашуда чиноят хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии чинояти мазкур қасди бевосита ба ҳисоб рафта, шахс кирдорхой худро оид ба ихтиёран ба душман таслим намудани воситахои бурдани чанг, ки ба ў бовар карда супорида шудаанд ё партофта рафтани воситахои бурдани чангро дарк менамояд ва хоҳони содир кардани кирдорхой мазкур мебошад.

Дар чинояти мазкур аломати иловагии тарафи субъективии чиноят ба ҳайси аломати асосӣ пешбинӣ шудааст. Яъне, қувваҳои ҳарбии ба сардор боварӣ карда супоридашударо ба душман таслим намудан, инчунин, бе зарурати вазъияти чанг истеҳком, техникаи чангӣ ё дигар воситахои бурдани чангро ба ихтиёри душман партофта рафтани аз ҷониби сардор, дар ҳолате чиноят бо ин модда эътироф мешавад, ки агар гунахгор кирдорхой пешбинишударо бе мақсади ба душман ёрӣ расонидан, содир карда бошад. Кирдори мазкуро гунахгор аз рӯйи бегайратӣ, сустиродагӣ ё тарсончакӣ аз душман содир менамояд.

Дар ҳолати кирдорхой дар боло номбаршударо шахс бо мақсади ёрӣ расонидан ба душман содир карда бошад он гоҳ кирдорхой ў на бо ин модда, балки бо моддаи 305 КҶ ҶТ (хиёнат ба давлат), бандубаст карда мешавад.

Субъекти чинояти мазкур маҳсус, танҳо сардорҳо (қумандонҳо), ки идоракуни қувваҳо ва воситахои бурдани чангро, инчунин техникаҳои чангиро амалий мегардонанд, ба ҳисоб мераванд.

Сардороне, ки фаъолияти онҳо ба идоракуни воситахои бурдани чанг ё техникаҳои чангӣ вобастагӣ надоранд, масалан: сардорони анборҳои ғизо, доруворӣ ё ашёҳои дигар, дар ҳолати ба душман таслим намудан ё ин анборҳоро ба ихтиёри душман партофта рафтани, ба моддаи 383 КҶ ҶТ, ба ҷавобгарӣ ҷалб карда намешавад.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш, категорияи чинояти дар моддаи 383 КҶ ҶТ пешбинигардида маҳсусан вазнинро ташкил медиҳад.

### **Несту нобуд ва ё вайрон кардани молу мулки ҳарбӣ**

Несту нобуд ва ё вайрон кардани молу мулки ҳарбӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 386 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст ва аз ҷор қисм иборат мебошад.

Несту нобуд ва ё вайрон кардани молу мулки ҳарбӣ дар Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 ҳамчун чиноят пешбинӣ гардида буд.

Дар моддаи 261 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон номи ин модда каме дигар буд, яъне қасдан несту нобуд кардан ё зараррасондан ба молу мулки ҳарбӣ ном дошт ва аз се қисм иборат буд. Моддаи 261 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон ҳамон вақт чиноят эътироф мешуд, ки агар қасдан несту нобуд кардан ё зараррасонидан ба аслиҳа, лавозимоти ҷангӣ, воситаҳои нақлиёт, техникаи ҳарбӣ ё дигар молу мулки ҳарбӣ, ки агар аломатҳои чинояти давлатии маҳсусан хавфнок набуданд<sup>95</sup>.

Аmmo, тибқи муқаррароти диспозитсияи моддаи 386 КҶ ҶТ несту нобуд ё вайрон кардани силоҳ, лавозимоти ҷангӣ ё предметҳои техникаи ҳарбӣ ҳамон вақт чиноят эътироф мешавад, ки агар дар натиҷаи содир кардани ин кирдор аз беэҳтиёти боиси оқибатҳои вазнин гардида бошад.

Объекти бевоситай асосии ин чиноят – муносибатҳои ҷамъияти бо қонунгузории чинояти ҳифзшаванде мебошанд, ки тартиби муносибат бо силоҳ, лавозимоти ҷангӣ ё предметҳои техникаи ҳарбӣ ва таъмини омодагии онҳоро барои истифодабарӣ ташкил медиҳад.

Ба сифати объекти бевоситай иловагии ин чиноят моликият баромад менамояд.

Ба сифати предмети чинояти мазкур силоҳ, лавозимоти ҷангӣ ё техникаи ҳарбӣ баромад мекунад.

Дар зери қалимаи “силоҳ” - васила ва ашёе, ки амалан барои зарба задан ба ҳадафи зинда ва ё нишони дигар, додани ишораҳо (сигналҳо) таъйин шудаанд, фахмида мешавад. Аз рӯйи таъйиноти ҳуд барои истифодабарӣ аз тарафи субъектҳои даҳлдор, инчунин аз рӯйи ҳусусият ва тавсифоти асосӣ, силоҳ ба намудҳои зерин тақсим карда мешавад:

- Силоҳи ҷангӣ;
- Силоҳи хизматӣ;
- Силоҳи гайринизомӣ.

Ба силоҳи ҷангӣ силоҳе мансуб аст, ки барои иҷрои вазифаҳои ҷангӣ ва оперативии хизматӣ таъйин гардида, дар асоси қарори Ҳукумати ҶТ бо он Вазорати мудофиаи ҶТ, Вазорати корҳои дохилии ҶТ, Кумитаи давлатии амнияти миллии ҶТ, Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданини назди Ҳукумати ҶТ, Гвар-

<sup>95</sup> Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон (Бо тағиироту иловаҳо, ки то 1 июни соли 1988 дохил карда шудаанд). Душанбе: Ирфон, 1989. С 170.

дияи миллии ЧТ, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ЧТ, Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ЧТ, Хадамоти гумруки назди Ҳукумати ЧТ, Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи ЧТ, Агентии таъмини молу мулки маҳсуси назди Ҳукумати ЧТ, воҳидҳои дигари ҳарбӣ (минбаъд – ташкилотҳои давлатии ҳарбиқунонидашуда) ва бонкҳо мусаллаҳ гардонида шудаанд.

Ба силоҳи хизматӣ силоҳи оташфишони сүфтамил, силоҳи раҳпечи кӯтоҳмилӣ дорои энергияи милаш на бештар аз сесад Ҷоул ва силоҳи оташфишони сүфтамилӣ дарозмил ва бемили ҳудмуҳофизатӣ мансубанд, ки барои истифода аз ҷониби шахсони мансабдор ва кормандони мақомоти давлатӣ бо мақсади ҳудмуҳофизаткуни ё иҷрои уҳдадориҳои қонунан ба зиммаашон гузошташудаи вобаста ба ҳифзи ҳаёт ва саломатии шаҳрвандон, ҳифзи муҳити зист, захираҳои табиӣ, моликият, борҳои қиматбахо, ҳатарнок ва муросилоти маҳсус таъиин гардида, гирифта гаштан ва нигоҳ доштани онҳо бо қонунгузории ЧТ иҷозат дода шудааст.

Ба силоҳи гайринизомӣ силоҳе мансуб аст, ки барои истифодай шаҳрвандон бо мақсади ҳудмуҳофизаткуни, машгулияти варзишӣ ва ширкор таъиин шудааст.

Силоҳи гайринизомӣ ба намудҳои зерин ҷудо мешавад:

1) Силоҳи ҳудмуҳофизатӣ:

- силоҳи оташфишони сүфтамилӣ дарозмил, аз ҷумла силоҳи дорои патрони ҷароҳатрасон;
- силоҳи оташфишони бемили зарбааш маҳдуд - таппонча, револвер бо патронҳои ҷароҳатрасон, газӣ ва нурафкану садодиҳандада;
- силоҳи газӣ - таппонча ва револверҳои газӣ бо патронҳояшон, пошиҳандай меканикӣ, василаи дорои аэрозоли бо моддаҳои ашковар ё гашовар мӯҷаҳҳаз, ки Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ЧТ барои истифодаи онҳо иҷозат додааст;
- василаи мадҳушкунандаи электрикӣ, шарораи зарядгардон.

2) Силоҳи варзишӣ:

- силоҳи оташфишони милаш раҳпеч;
- силоҳи оташфишони сүфтамил;
- силоҳи сарди тегдор;
- силоҳи ҳаводиҳанда;
- силоҳи пневматикии воҳиди энергияи милаш зиёда аз се Ҷоул.

3) Силоҳи ширкорӣ:

- силоҳи оташфишони милаш раҳпеч;

– силоҳи оташфишони сүфтамил, аз чумла силоҳи шакли ми-лаш номудаввар бо дарозии қисмати раҳпечаш на зиёда аз яксаду чил миллиметр;

– силоҳи оташфишони муштарак (сүфтамил ва раҳпеч), аз чумла бо милҳои раҳпечи иловагии ивазшаванда;

– силоҳи пневматикии воҳиди энергияи милаш на зиёда аз бисту панҷ Ҷоул;

– силоҳи сарди тегдор.

#### 4) Силоҳи ишоракунанда.

Мафхуми силоҳ аз маҳфуми силоҳи оташфишон васеътар буда, тамоми намудҳои силоҳҳои ҷангиро дар бар мегирад, мисол, силоҳи оташфишон, аслиҳаи артиллерӣ, силоҳи химиявӣ ва бактереологӣ ва гайра. Силоҳ танҳо дар он ҳолат предмети ҷинояти мазкур ҳисобида мешавад, ки агар он молу мулки ҳарбири ташкил дихад.

Дар баробари силоҳи оташфишон, инчунин силоҳи сард низ, ба намудҳои силоҳ доҳил мешавад, ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи силоҳ” мағҳумаш чунин дарҷ гардидааст: силоҳи сард - силоҳе, ки барои зарба задан ба ҳадаф бо ёрии қувваи мушакҳои инсон ҳангоми барҳӯрди бевосита бо объекти зарбазани таъйин шудааст.

Дар зери ибораи “лавозимоти ҷангӣ” - таҷхизоти аслиҳа, ки барои зарба задан ба ҳадаф ва иҷрои вазифаҳои таъйин гардидаанд, ки барои зарба задан ба он мадад мерасонанд ва дорои кулоҳаки тарканд, ҳаводиҳанда, тарғарӣ (пиротехникӣ), зада баровардан ва ё кулоҳаки якҷояи онҳо мебошанд. Ба лавозимоти ҷангӣ патронҳои силоҳҳои оташфишон ва газӣ низ доҳил мешаванд. Ба лавозимоти ҷангӣ доҳил намешаванд: тирҳои сигнали, равшанкунанда, пахтабанд (холост), соҳтмонӣ, газӣ, таълимӣ ва гайра, ки хусусияти ба ҳадаф расонидан надоранд.

Тарафи объективии ин ҷиноят аз ҳаракатҳои зерин иборат мебошад:

- Кирдори ба ҷамъият ҳавфнок - дар шакли ҳаракат (неству нобуд кардани силоҳ, лавозимоти ҷангӣ ё предметҳои техникаи ҳарбӣ; вайрон кардани силоҳ, лавозимоти ҷангӣ ё предметҳои техникаи ҳарбӣ).

- Оқибати ба ҷамъият ҳавфнок (аз беэҳтиётӣ боиси оқибатҳои вазнин гардидан).

- Алоқаи сабабӣ байни кирдорҳои ба ҷамъият ҳавфнок ва оқибатҳои он, ки дар қонун пешбинӣ шудааст.

Диспозитсияи моддаи мазкур омехта (алтернативӣ) буда, дар он ду ва ё зиёда кирдор пешбинӣ гардидааст.

Таркиби чинояти мазкур моддӣ буда, аз лаҳзаи дар натиҷаи беэҳтиёти ба миён омадани оқибатҳои вазнин хотимаёфта эътироф мешавад.

Тарафи субъективии қисми якуми чинояти несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки ҳарбиро гуноҳ дар шакли беэҳтиёти ташкил медиҳад.

Субъекти чинояти мазкурро шахси чисмонии мукаллафи ба синни 16-сола расида ташкил медиҳад.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиаш, категорияи чинояти дар қисми якуми моддаи 386 КҶ ҶТ пешбинигардида чиноятҳои дараҷаи начандон вазнинро ташкил медиҳад.

Ҳамчун ҳолати вазнинкунанда дар қисми дуюми моддаи мазкур қасдан несту нобуд ё вайрон кардани силоҳ, лавозимоти ҷангӣ ё предметҳои техникаи ҳарбӣ дарҷ гардидааст.

Тарафи субъективии қисми дуюми чинояти несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки ҳарбири гуноҳ дар шакли қасдана ташкил медиҳад.

Қисмҳои 2 ва 3 моддаи 386 КҶ ҶТ аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиашон ба категорияи чиноятҳои дараҷаи миёна дохил мешаванд.

Агар дар натиҷаи қасдан несту нобуд ё вайрон кардани силоҳ, лавозимоти ҷангӣ ё предметҳои техникаи ҳарбӣ оқибатҳои вазнин ба миён ояд, шахс мутобики қисми сеюми моддаи мазкур ба ҷавобгарии чиноятӣ кашида мешавад.

Агар қасдан несту нобуд ё вайрон кардани силоҳ, лавозимоти ҷангӣ ё предметҳои техникаи ҳарбӣ дар вазъияти ҷангӣ ё замони ҷанг содир карда шавад, шахс мутобики қисми ҷоруми моддаи мазкур ба ҷавобгарии чиноятӣ кашида мешавад.

Қисми 4 моддаи 386 КҶ ҶТ аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкияш ба категорияи вазнин дохил мешавад.

### **Вайронкунни қоидаҳои муносибат бо силоҳ ва предметҳое, ки барои атрофиён ҳавфи зиёд дорад**

Вайронкунни қоидаҳои муносибат бо силоҳ ва предметҳое, ки барои атрофиён ҳавфи зиёд дорад, ҳамчун чиноят дар моддаи 387 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст ва аз се қисм иборат мебошад.

Вайронкунни қоидаҳои муносибат бо силоҳ ва предметҳое, ки барои атрофиён ҳавфи зиёд дорад, дар Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 ҳамчун чиноят пешбинӣ гардида буд.

Дар моддаи 261<sup>1</sup> Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон номи ин модда каме дигар буд, яъне вайрон кардани қоидаҳои муносибат

кардан бо силоҳу аслиҳа, инчунин бо моддаҳо ва предметхое, ки барои атрофиён хавфи ниҳоят калон доранд ном дошт ва аз се қисм иборат буд.

Моддаи 261<sup>1</sup> Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон ҳамон вақт чиноят эътироф мешуд, ки агар дар натиҷаи вайрон кардани қодаҳои муносибат кардан бо силоҳу аслиҳа, инчунин лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда, моддаҳои радиоактивӣ ва дигар моддаю предметхое, ки барои атрофиён хавфи ниҳоят калон доранд, ки агар дар натиҷаи ҷунин вайронкунӣ ба ҷабрдида зарари ҷисмонӣ расонида шуда бошад<sup>96</sup>.

Тибки муқаррароти диспозитсияи моддаи 387 КҶ ҶТ бошад, вайронкунии қоидаҳои муносибат бо силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, маводи радиоактивӣ, моддаҳои тарканда ё дигар маводу асбобу анҷоме, ки барои атрофиён хавфи зиёд дорад, ки агар дар натиҷаи содир кардани ин кирдор аз беҳтиёти боиси расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатии ҷабрдида, нобуд шудани техникаи ҳарбӣ ё ба дигар оқибатҳои вазнин оварда расонида бошад.

Объекти бевоситай асосии ин чиноят – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чинояти ҳифзшаванде мебошанд, ки тартиби муносибат бо силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, маводи радиоактивӣ, моддаҳои тарканда ё дигар маводу асбобу анҷоме, ки барои атрофиён хавфи зиёд доранд, ташкил медиҳад.

Ба сифати объекти бевоситай иловагии ин чиноят ҳаёт ва саломатии инсон баромад менамояд.

Ба сифати предмети чинояти мазкур, силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, маводи радиоактивӣ, моддаҳои тарканда ё дигар маводу асбобу анҷоме, ки барои атрофиён хавфи зиёд дорад, баромад карда метавонад.

Дар зери мағҳуми маводи радиоактивӣ на танҳо ашёи тиббӣ, балки дар шароитҳои лабораторӣ коркардашуда дохил мешаванд (плутоний, уран, радий, палладий, сезий) маводе, ки дар таркибашон үнсурҳои кимиёвӣ дошта, яdroi онҳо қобилияти худ аз худ коҳишёбӣ дорад, моддаҳои ядроие, ки ба паҳн кардани афканишоти ионизатсия шуда мусоидат мекунанд, партовҳо, моддаҳо ва ашёҳои радиоактивӣ, предметхое, ки дар худ қобилияти аз нав ба вучуд овардани моддаҳои ядрой доранд, vale барои истифода пешбинӣ нашудаанд. Вайронкунии қоидаҳои муносибат бо маводи радиоактивӣ – ин то андозаи соҳти физикӣ ва үнсури кимиявии онро тағиیر додан ба ҳисоб меравад.

<sup>96</sup> Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон (Бо тағиироту иловаҳое, ки то 1 июни соли 1988 дохил карда шудаанд). Душанбе: Ирфон, 1989. С. 171.

Моддаҳои тарканда – чунин пайвастагиҳои кимиёвӣ ё моддаҳо, ки барои зуд худпаҳншавии табдилёбии кимиёвӣ ва таркиши қобилията доранд. Ба онҳо тратил, аммонит, пластит, эластит, борут (порох), сӯзишвории устувори реактивӣ ва гайра доҳил мешаванд.

Ба ҳайси «дигар маводу асбобу анҷоме, ки барои атрофиён ҳавфи зиёд дорад», маводи химиявӣ, бактереологӣ, ядроӣ ва гайра доҳил мешавад.

Тарафи объективии ин ҷиноят аз ҳаракатҳои (бехаракатии) зерин иборат мебошанд:

- кирдори ба ҷамъият ҳавфнок – дар шакли ҳаракат ё бехаракатӣ (вайронкунии қоидаҳои муносибат бо силоҳ; вайронкунии қоидаҳои муносибат бо лавозимоти ҷангӣ; вайронкунии қоидаҳои муносибат бо маводи радиоактивӣ; вайронкунии қоидаҳои муносибат бо моддаҳои тарканда; вайронкунии қоидаҳои муносибат бо дигар маводу асбобу анҷоме, ки барои атрофиён ҳавфи зиёд дорад).

- оқибати ба ҷамъият ҳавфнок (аз беэҳтиётӣ боиси расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатии ҷабрдида, нобуд шудани техникии ҳарбӣ ё дигар оқибатҳои вазнин).

- робитаи сабабӣ байнӣ кирдорҳои ба ҷамъият ҳавфнок ва оқибатҳои он, ки дар қонун пешбинӣ шудааст.

Вайрон кардани қоидаҳои муносибат бо предметҳое, ки дар диспозитсияи моддаи 387 КҶ ҶТ оварда шудааст, на танҳо дар натиҷаи қоидаҳои истифодабарӣ вайрон мегарданд, инҷунин дар натиҷаи нигаҳдорӣ низ ба миёнмеоянд. Баъзе аз ин воситаҳо ҳусусияти хоси нобудсозӣ доранд, ки онҳо чӣ дар ҷараёни истифодабарӣ ва чӣ дар риоя накарданӣ шароитҳои муҳофизат ҳангоми таъсири омилҳои беруна зоҳир шуда метавонанд.

Диспозитсияи моддаи 387 КҶ ҶТ бланкетӣ буда, дар он вайрон кардани қоидаҳои муносибат бо силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, маводи радиоактивӣ, моддаҳои тарканда ё дигар маводу асбобу анҷоме, ки барои атрофиён ҳавфи зиёд дорад, шарҳ дода нашудааст ва барои муайян кардани ин мағфумҳо ба дигар санадҳое, ки бехатарии предметҳои болозикрро таъмин мекунанд, назар кардан зарур аст.

Таркиби ҷинояти мазкур моддӣ буда, аз лаҳзаи дар натиҷаи беэҳтиётӣ боиси расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатии ҷабрдида, нобуд шудани техникии ҳарбӣ ё ба дигар оқибатҳои вазнин овардан, хотимаёфта эътироф мешавад.

Тарафи субъективии ҷинояти вайронкунии қоидаҳои муносибат бо силоҳ ва предметҳое, ки барои атрофиён ҳавфи зиёд дорад,

аз гуноҳ дар шакли беэхтиётӣ бо худбоварӣ ё бепарвой содир мегардад.

Чиноят ҳангоме бо худбоварӣ содир мегардад, ки шахс қоидаҳои муносибат бо предметҳои болозикрро вайрон карда, пешбинӣ мекунад, ки ба саломатии одамон зарари вазнин ё миёна ё боиси нобуд шудани техникаи ҳарбӣ ё ба дигар оқибатҳои вазнин ворид карданаш мункин аст, лекин бе асоси кофӣ худбоварона ба рух надодани чунин оқибатҳо боварӣ мекунад.

Ин чиноят дар холате аз бепарвой содир мегардад, ки шахси вайронкунандай қоидаҳои муносибат бо предметҳои болозикр пешбинӣ намекунад, ки бо ин кирдораш ба саломатии одамон зарари вазнин ё миёна ворид менамояд ё боиси нобуд шудани техникаи ҳарбӣ ё ба дигар оқибатҳои вазнин мегардад, лекин, дар натиҷаи дурандешӣ ва бодиққатӣ мебоист ё метавонист чунин оқибатро пешбинӣ кунад.

Субъекти чинояти мазкурро хизматчии ҳарбие, ки оид ба нигоҳдошт ва истифодай бехатарии силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, маводи радиоактивӣ, моддаҳои тарканда ва дигар маводу асбобу анҷоме, ки барои атрофиён ҳавфи зиёд дорад, ваколатдор карда шудааст, ташкил медиҳад.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш, категорияи чинояти дар қисми якуми моддаи 387 КҶ ҶТ пешбинигардида дараҷаи начандон вазнин мебошад.

Агар дар натиҷаи вайронкунни қоидаҳои муносибат бо силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, маводи радиоактивӣ, моддаҳои тарканда ё дигар маводу асбобу анҷоме, ки барои атрофиён ҳавфи зиёд дорад, аз беэхтиётӣ боиси марғи ҷабрдида гардад, шахси содирнамудаи чиноят мутобики қисми дуюми моддаи 387 КҶ ҶТ ба ҷавобгарии чинояти кашида мешавад.

Қисми дуюми моддаи 387 КҶ ҶТ низ, аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокияш ба категорияи чиноятаҳои начандон вазнин дохил мешавад.

Агар дар натиҷаи вайронкунни қоидаҳои муносибат бо силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, маводи радиоактивӣ, моддаҳои тарканда ё дигар маводу асбобу анҷоме, ки барои атрофиён ҳавфи зиёд дорад, аз беэхтиётӣ марғи ду ё зиёда ҷабрдида ба миён ояд, шахси содирнамудаи чиноят мутобики қисми сеюми моддаи мазкур ба ҷавобгарии чинояти кашида мешавад.

Қисми сеюми моддаи 387 КҶ ҶТ аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокияш ба категорияи чиноятаҳои миёна дохил мешавад.

## **Барбод додан ё гум кардани молу мулки ҳарбӣ**

Барбод додан ё гум кардани молу мулки ҳарбӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 388 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст ва аз се қисм иборат мебошад.

Барбод додан ё гум кардани молу мулки ҳарбӣ дар моддаи 260 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 ҳамчун чиноят пешбинӣ гардида, аз панҷ қисм иборат буд.

Моддаи 260 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон дар натиҷаи содир кардани яке аз кирдорҳои зерин хотимаёфта ҳисобида мешуд: сарулибос ё асбобу анҷомҳоро фурӯхтан, ба гарав мондан ё барои истифода ба каси дигар додани хизматчиҳои ҳарбии мухлати хизматаш муайян, ки чизҳои мазкур ба ў барои истифодабарии шаҳсӣ дода шудаанд (барбоддихӣ), инчунин дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои сариштакунӣ гум ё вайрон кардани чизҳои мазкур<sup>97</sup>.

Инчунин, тибқи муқаррароти диспозитсияи моддаи 388 КҶ ҶТ низ чиноят аз лаҳзai содир кардани яке аз ҳаракатҳои зерини дар диспозитсияи модда пешбинигардида хотимаёфта ҳисобида мешавад: барбод додан, яъне аз ҷониби хизматчиҳои ҳарбӣ фурӯхтан, ба истифода додан ба шаҳси дигар ё ба гарав мондан сарулибос ё асбобу анҷомҳои ҳарбие, ки барои истифодабарии шаҳсӣ дода шудаанд, инчунин дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои сариштакунӣ гум кардани чизҳои мазкур.

Объекти бевоситаи асосии ин чиноят – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чинояти ҳифзшаванде мебошанд, ки муносибатҳои ҷамъиятие, ки тартиби истифодай молу мулки ҳарбиро, ки асоси моддии омодагии ҷангӣ ва иқтидори ҷангии қушӯнҳои ҳарбӣ мебошанд, ба танзим медарорад.

Ба сифати объекти бевоситаи иловагии ин чиноят молу мулки ҳарбӣ баромад менамояд.

Предмети ин чиноятро сару либос ё асбобу анҷомҳои ҳарбӣ, ки ба хизматчиҳои ҳарбӣ барои истифодабарии шаҳсӣ дода шудаанд, ташкил медиҳанд. Ба мағҳуми сарулибос предметҳои сарулибоси ҳарбӣ (шинел, гимнастерка, шим, кител, қаллагӯш, мӯза ва ғ.) доҳил мешаванд, ки ба хизматчиёни ҳарбӣ ба мухлати муайян дода мешаванд. Ба асбобу анҷоми ҳарбӣ таҷхизоту олоте доҳил мешавад, ки барои иҷрои ин ё он вазифаҳои маҳсус аз ҷониби хизматчиёни ҳарбӣ заруранд (борхалтаи сахроӣ, ҳалта барои ашё, асбоби ҳандақ ва ғ.).

<sup>97</sup> Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон (Бо тағйироту иловаҳое, ки то 1 июни соли 1988 доҳил карда шудаанд). Душанбе: Ирфон, 1989. С. 169.

Инчунин, бояд қайд намуд, ки мутобики Низомнома оид ба таъминоти хизматчиёни ҳарбӣ бо ашё дар фасли хунуки сол барои истифодаи шахсӣ ба онҳо сарулибоси маҳсуси гарм (нимӯстин, либоси мӯинагӣ ва пахтагин ва ғ.) дода мешавад, ки бо гузаштани зимиштон онҳоро ба анбори қисми ҳарбӣ супоридан лозим мешавад. Чунин предметҳо – предметҳои сарулибос буда, вайрон кардан, барбод додан ё гум кардани онҳо бояд мутобики моддаи 388 КЧ бандубаст карда шавад.

Тарафи объективии ин чиноят аз ҳаракатҳои (бехаракатии) зерин иборат мебошад:

- Кирдори ба ҷамъият ҳавфнок – дар шакли ҳаракат ё бехаракатӣ (барбод додани предметҳои номбаршуда дар шакли фурӯхтан, ба истифода додан ба шахси дигар, ба гарав мондани сарулибос ё асбобу анҷомҳои ҳарбие, ки ба ў барои истифодабарии шахсӣ дода шудаанд, гум кардани предметҳои мазкур, вайрон кардан чунин предметҳо.).

- Оқибати ба ҷамъият ҳавфнок (гум ё вайрон шудани чизҳои мазкур).

- Алоқаи сабабӣ байни кирдорҳои ба ҷамъият ҳавфнок ва оқибатҳои он, ки дар қонун пешбинӣ шудааст.

Фурӯхтан – маънои онро дорад, ки гунахгор ба шахси дигар предметҳои сарулибос ё асбобу анҷомро ба истифодаи доимӣ бар ивази пул ё мукофоти моддӣ медиҳад ё ҳуд бо дигар ашёи арзишноки моддӣ иваз меқунад.

Гарав – ин ба шахси дигар бар ивази пул ё дигар воситаҳои моддӣ ба нигаҳдории муваққатӣ супоридани предметҳои сарулибос ё асбобу анҷом аст, ки байдан бояд баргардонида шавад.

Барои истифода ба шахси дигар додан – маънои ба қаси бегона муваққатан ё бебозгашт, бемузд ё бо мақсади ба даст овардани фоида, аз ҷумла, фоидай ҳусусияти гайримоддишта, додани предметҳои сарулибос ё асбобу анҷом аст.

Гум кардан – аз ихтиёри хизматчи ҳарбӣ баромадани сарулибос ва асбобу анҷом фахмида мешавад, ки ба ў барои истифодаи шахсӣ супорида шудааст.

Вайрон кардани чунин предметҳо – пурра ё қисман корносоям шудани сарулибос ё асбобу анҷом дар назар дошта мешавад.

Таркиби чинояти мазкур моддӣ буда, аз лаҳзаи дар натиҷаи вайронкуни қоидҳои нигаҳдории сарулибос ё асбобу анҷом агар боиси гумшавӣ ё вайроншавии чунин предметҳо гардида бошад, хотимаёфта эътироф мешавад.

Тарафи субъективии чинояти баррасишаванда гуноҳ дар намуди беэҳтиёти дар шакли ҳудбоварӣ ё бепарвой содир карда мешавад.

Шахси гунахгор медонад ва дарк мекунад, ки қоидаҳои сариштакунии предметҳои дар боло зикршударо вайрон мекунад, пешбинӣ мекунад, ки ин харакатҳои (бেҳаракатии) ў ба оқибатҳои ба ҷамъият ҳавфнок оварда мерасонад ва худбоварона нисбати оқибатҳо умед мекунад, ки чунин оқибатҳо рӯҳ намедиҳанд (худбоварӣ).

Дар намуди бепарвой бошад, шахси гунахгор дарк намекунад, ки кирдораш ба оқибатҳои ҷиноятӣ оварда расониданаш мумкин аст, аммо дар натиҷаи дурандешӣ ва бодиқатии зарурӣ мебоист ва метавонист он оқибатҳоро пешбинӣ кунад.

Ангеза ва мақсад дар ин ҷиноят гуногун матавонад шавад ва дар вақти бандубости ҷиноят аҳаммият надорад. Лекин дар вақти таъйин кардани ҷазо ба инобат гирифта мешаванд.

Субъекти ин ҷиноят хизматчиёни ҳарбии хизмати умумӣ, уҳдадорони ҳарбӣ, ки ба ҷамъомадҳои ҳарбӣ даъват шудаанд ва шахсоне, ки ба хизматчиёни ҳарбӣ баробар карда шудаанд, аз ҷумла соҳтмончиёни ҳарбии соли аввали хизмат ба шумор мераవанд.

Аз рӯи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш, категорияи ҷинояти дар қисмҳои 1, 2 ва 3 моддаи 388 КҶ ҶТ пешбинигардида дараҷаи начандон вазнинро ташкил медиҳад.

Агар, дар натиҷаи вайронкуни қоидаҳои сариштакуни силоҳ, лавозимоти ҷангӣ ё предметҳои техникаи ҷангӣ, ки барои истифодаи хизматӣ бовар карда супорида шудааст, ин сабаби гум шудани онҳо гардида бошад, шахси содирнамудаи ҷиноят мутобиқи қисми дуюми моддаи мазкур ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад.

Агар вайронкуниҳои болозикр дар вазъияти ҷангӣ ё замони ҷанг содир шуда бошад, шахси содирнамудаи ҷиноят мутобиқи қисми сеюми моддаи мазкур ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад.

### **Вайронкуни қоидаҳои ронандагӣ ё истифодабарии мошинҳо**

Вайронкуни қоидаҳои ронандагӣ ё истифодабарии мошинҳо ҳамчун ҷиноят дар моддаи 389 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст ва аз се қисм иборат мебошад.

Вайрон кардани қоидаҳои рондан ё истифода бурдани мошинаҳо дар моддаи 262 Кодекси ҷиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 ҳамчун ҷиноят пешбинӣ гардида, аз як қисм иборат буд.

Моддаи 262 Кодекси ҷиноятии РСС Тоҷикистон ҳамон вақт ҷиноят эътироф мешуд, ки дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои рондан ё истифода бурдани мошинаи ҷангӣ, маҳсус ё нақлиётӣ агар

боиси рўй додани фалокати одамон ё ки рўй додани дигар оқибатҳои вазнин гардида бошад<sup>98</sup>.

Тибқи муқаррароти диспозитсияи моддаи 389 КЧ ҶТ бошад, вайронкунни қоидаҳои ронандагӣ ё истифодабарии мошинҳои ҷангӣ, маҳсус ё дигар нақлиёт ҳамон вақт хотимаёфта ба ҳисоб меравад, ки агар дар натиҷаи чунин вайронкунӣ аз беэҳтиёти боиси ба саломатии ҷабрдида зарари вазнин ё миёна расида бошад.

Объекти бевоситай асосии ин чиноят – муносибатҳои ҷамъияти бо қонунгузории чиноятӣ хифзшаванде мебошанд, ки тартиби бехатарии ронандагӣ ва ё истифодабарии нақлиётҳои ҳарбиро таъмин менамоянд.

Тартиби бехатарии ронандагӣ ва ё истифодабарии нақлиётҳои ҳарбиро оинномаҳои ҳарбӣ, дастуралмалҳо оид ба рондан ва истифода бурдани техникаи ҷангии даҳлдор, низомномаҳо, фармонҳо ва дигар санадҳои меъёри мукаррар мекунад, ки онҳо қоидаҳои муносибат ба техникаи ҷангиро ба танзим медароранд. Аммо, ин санадҳо ҳамаи қоидаҳои рондану истифодабариро дар бар нагирифта, танҳо ҳамон қоидаҳоеро фаро мегиранд, ки барои муносибат ба техникаи ҷангӣ маҳсус мебошанд. Азбаски барои ҳаракати мошинаҳои ҷангӣ аксаран роҳҳои умумӣ истифода бурда мешаванд, пас ҳангоми ҳаракат дар онҳо хизматчиёни ҳарбӣ ба чуз дастуралмалҳои маҳсус, инчунин, бояд Қоидаҳои ҳаракат дар роҳро, ки бо қарори Ҳукумати ҟТ тасдик шудааст ва барои ҳама таъйин шудаанд, риоя кунанд.

Ба сифати объекти бевоситай иловагии ин чиноят ҳаёт ва саломатии шахс баромад менамояд.

Объекти бевоситай факултативии ин чиноят – моликият ва молу мулки ҳарбӣ мебошад.

Предмети чинояти мазкурро мошинҳои ҷангӣ, мошинҳои маҳсус ва дигар воситаҳои нақлиёт ташкил медиҳанд.

Мошинҳои ҷангӣ – ин техникаи механиконидашудае мебошад, ки таъйиноти бевоситай ҷангӣ доранд ва дар шароити бевосита наздик шудан ба душман таъйин гардидаанд. Инҳо – танкҳо, мошинаҳои ҷангии күшунҳои пиёдагард, бронетранспортёрҳо, мошинаҳои ҷангӣ барои қашидани системаҳои артиллериӣ ва таҷхизот барои идора кардани оташ ва дигар воситаҳои ҳудҳаракати ҳарбию техникӣ ба шумор мераవанд.

Мошинҳои маҳсус – ин чунин намудҳои нақлиёт (мошинҳо) мебошанд, ки таъйиноти бевоситай ҷангӣ надоранд ва барои ноил шудан ба мақсадҳои дигари аҳаммияти ҳарбидошта равона карда

<sup>98</sup> Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон (Бо тағиироту иловаҳо, ки то 1 июни соли 1988 дохил карда шудаанд). Душанбе: Ирфон, 1989. С. 171.

шудаанд. Ба онхо дохил мешаванд: ядакмошинҳо (тягач), тракторҳои минаҷӯ, эксковатор ва гайра.

Воситаҳои нақлиёт – механизме, ки барои бо роҳҳо интиқол намудани одамон, бор ё таҷҳизоти дар болои он васлшуда таъйин шудааст.

Тарафи объективии ин чиноят аз ҳаракатҳои (бехаракатии) зерин иборат мебошад:

- кирдори ба ҷамъият ҳавфнок - дар шакли ҳаракат (вайрон кардани қоидаҳои ронандагӣ) ва бехаракатӣ (вайрон кардани қоидаҳои истифодабарии мошинҳо).

- оқибати ба ҷамъият ҳавфнок (аз беэҳтиётӣ расонидани зарари миёна ва вазнин ба саломатии одам ё боиси марги инсон).

- алоқаи сабабӣ байни кирдорҳои ба ҷамъият ҳавфнок ва оқибатҳои он, ки дар қонун пешбинӣ шудааст.

Диспозитсияи моддаи мазкур бланкетӣ буда, дар он вайрон кардани қоидаҳои ронандагӣ ва истифодавии мошинҳо шарҳ дода нашудааст ва барои муайян кардани ин мағҳумҳо ба дигар са-надҳое, ки бехатарии қоидаҳои ронандагӣ ва истифодавии мошинҳоро таъмин менамоянд, назар кардан зарур аст.

Тарафи субъективии чинояти мазкур аз ғуноҳ дар шакли беэҳтиётӣ бо худбоварӣ ё бепарвой содир мегардад.

Шахсе қоидаҳои ронандагӣ ё истифодабарии мошинҳоро вайрон карда, пешбинӣ мекунад, ки ба саломатии одамон зарари вазнин ё миёна ворид карданаш мумкин аст, ё ин ки боиси марги инсонҳо гаштанаш мумкин аст, лекин бе асоси кофӣ худбоварона ба руҳ надодани чунин оқибатҳо боварӣ мекунад.

Ин чиноят дар ҳолате аз бепарвой содир мегардад, ки шахси қоидаҳои ронандагӣ ё истифодабарии мошинҳоро вайрон карда, пешбинӣ намекунад, ки бо ин кирдор ба саломатии инсон зарари вазнин ё миёна ворид менамояд ё ин ки боиси марги инсонҳо мегардад, лекин дар натиҷаи дурандешӣ ва бодикӯӣ мебоист ё метавонист чунин оқибатро пешбинӣ кунад.

Агар дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои ронандагӣ ё истифодабарии мошинҳо шаҳс ин кирдоро дар шакли қасдана содир намуда бошад, ў барои қасдан расонидани зарар ба саломатӣ ба ҷавобгарии чиноятӣ қашида мешавад.

Ангеза ва ҳусусияти вайрон кардани қоидаҳои ронандагӣ ё истифодабарии мошинҳо, ки аз тарафи чинояткор роҳ дода шудааст, ҳангоми интиҳоби намуд ва андозаи ҷазо ба назар гирифта мешавад.

Субъекти вайрон кардани мошинҳои ҷангӣ, маҳсус ё дигар нақлиёт дилҳоҳ хизматчиёни ҳарбие, ки бо роҳи қонунӣ ё ин ки гайриқонунӣ мошинҳои ҳарбирио идора менамоянд, шуда метавонад.

нанд. Хизматчиёни харбие, ки чиноятҳои нақлиётиро бо автомашинаи шахсӣ содир намудаанд, субъекти чинояти мазкур шуда наметавонанд, онҳо ба моддаи 212 КҔ ҔТ ба ҷавобгарии чинояти кашида мешаванд.

Субъекти вайрон кардани қоидаҳои истифодабарии мосинҳои ҷангӣ, маҳсус ё дигар нақлиёт хизматчиёни харбие ба ҳисоб мераванд, ки барои истифодабарии мосинҳо ё идоракуни бевоситаи онҳо масъул мебошанд.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиаш, категорияи чинояти дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 389 КҔ ҔТ пешбинигардида дараҷаи начандон вазнинро ташкил медиҳад.

Агар вайронкуни қоидаҳои ронандагӣ ё истифодабарии мосинҳо аз беэҳтиёти боиси марги ҷабрдида гардад, шахси содирнамудаи чиноята мутобики қисми дуюми моддаи мазкур ба ҷавобгарии чинояти кашида мешавад.

Агар дар натиҷаи вайронкуни қоидаҳои ронандагӣ ё истифодабарии мосинҳо аз беэҳтиёти марги ду ё зиёда ҷабрдида ба миён ояд, шахси содирнамудаи чиноята мутобики қисми сеюми моддаи мазкур ба ҷавобгарии чинояти кашида мешавад.

Қисми сеюми моддаи 389 КҔ ҔТ аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкияш ба категорияи чиноятҳои дараҷаи миёна дохил мешавад.

### **Вайронкуни қоидаҳои парвоз ё тайёрӣ ба он**

Вайронкуни қоидаҳои парвоз ё тайёрӣ ба он ҳамчун чиноята дар моддаи 390 КҔ ҔТ муқаррар гардидааст ва аз як қисм иборат мебошад.

Вайрон кардани қоидаҳои парвоз ё тайёрӣ ба он дар моддаи 263 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 ҳамчун чиноята пешбинӣ гардида, аз як қисм иборат буд.

Моддаи 263 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон ҳамон вақт чиноята эътироф мешуд, ки агар дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои парвоз ё тайёрӣ ба он боиси фалокат ё рӯй додани дигар оқибатҳои вазнин мегардид<sup>99</sup>.

Тибқи муқаррароти диспозитсияи моддаи 390 КҔ ҔТ бошад, вайронкуни қоидаҳои парвоз ё ин ки тайёрӣ ба он, инчунин вайронкуни қоидаҳои истифодабарии аппаратҳои парвозкунанда ҳамон вақт ҳамчун чиноята эътироф мегардад, ки дар натиҷаи чу-

<sup>99</sup> Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон (Бо тағиироту иловаҳо, ки то 1 июни соли 1988 дохил карда шудаанд). Душанбе: Ирфон, 1989. С. 171.

нин вайронкунӣ аз беэҳтиётӣ марги инсон ё дигар оқибатҳои вазнин ба миён ояд.

Ба чамъият хавфнокии ин чиноят дар он зохир мегардад, ки дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои парвоз он метавонад, ба садамаҳои ҳавой, марги ҷандин нафар мусофиран, расонидани хисороти қалони моддӣ гардад.

Объекти бевоситаи асосии ин чиноят – муносибатҳои чамъияти бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандае мебошанд, ки бехатарии тартиби парвозҳо, тайёрӣ ба онҳо ё ин ки дигар қоидаҳои истифодабарии аппаратҳои парвозкунанда, ки дар Қувваҳои мусаллаҳи ҶТ ва дигар қушунҳо муқаррар шудаанд, таъмин менамоянд.

Ба сифати объекти бевоситаи иловагии ин чиноят ҳаёти шахсони алоҳида баромад менамояд.

Предмети чинояти мазкурро аппаратҳои ҳарбии парвозкунанда яъне, тамоми ҳавопаймоҳо, ҷархболҳо ва дигар аппаратҳои парвозкунандаи Қувваҳои мусаллаҳ ё дигар қушунҳо қарордошта, ки барои парвоздар фазо ё ин ки қайҳон равона карда шудаанд, ташкил медиҳад (масалан, ҳавопаймо, ҷархбол, держабл, киштии қайҳонӣ ва гайраҳо).

Тарафи объективии ин чиноят аз ҳаракатҳои (бехаракатии) зерин иборат мебошад:

- Кирдори ба чамъият хавфнок - дар шакли ҳаракат (вайронкунии қоидаҳои парвоздар, вайронкунии қоидаҳои тайёрӣ ба парвоздар) ва бехаракатӣ (вайронкунии қоидаҳои истифодабарии аппаратҳои парвозкунанда).

- Оқибати ба чамъият хавфнок (аз беэҳтиётӣ боиси марги инсон ё дигар оқибатҳои вазнин).

Алоқаи сабабӣ байни кирдорҳои ба чамъият хавфнок ва оқибатҳои он, ки дар қонун пешбинӣ шудааст.

Вайрон кардани қоидаҳо – ин содир намудани ҳаракат (бехаракатӣ), ки ба муқобили қоидаҳои парвоздар, тайёрӣ ба парвоздар ё ин ки дигар қоидаҳои истифодабарии аппаратҳои парвозкунандаи ҳарбӣ равонакарда шудааст, ба ҳисоб меравад.

Диспозитсияи моддаи 390 КҔ ҶТ бланкетӣ буда, дар он вайрон кардани қоидаҳои парвоздар ё ин ки тайёрӣ ба парвоздар, инчунин вайронкунии қоидаҳои истифодабарии аппаратҳои парвозкунанда шарҳ дода нашудааст ва барои муайян кардани ин мағҳумҳо ба дигар санадҳое, ки бехатарии қоидаҳои парвоздар ё ин ки тайёрӣ ба он, инчунин қоидаҳои истифодабарии аппаратҳои парвозкунандаро таъмин менамоянд, назар кардан зарур аст.

Таркиби чинояти мазкур моддӣ буда, аз лаҳзаи дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои болозикр аз беэҳтиётӣ боиси марги ин-

сон ё дигар оқибатҳои вазнин гардидан хотимаёфта эътироф мешавад.

Тарафи субъективии чинояти мазкур аз гуноҳ дар шакли беэҳтиётӣ бо худбоварӣ ё бепарвой содир мегардад.

Шахсе қоидаҳои парвоз ё тайёрӣ ба он инчунин, қоидаҳои истифодабарии аппаратҳои парвозкунандаро вайрон карда, пешбинӣ мекунад, ки боиси марги одамон ё ин ки дигар оқибатҳои вазнин намегардад, лекин бе асоси кофӣ худбоварона ба рух надодани чунин оқибатҳо боварӣ мекунад, чиноят бо худбоварӣ содиршуда эътироф мегардад.

Ин чиноят дар ҳолате аз бепарвой содир мегардад, ки шахси қоидаҳои парвоз ё тайёрӣ ба он инчунин, қоидаҳои истифодабарии аппаратҳои парвозкунандаро вайрон карда, пешбинӣ намекунад, ки ин кирдор бойиси марги инсонҳо ё дигар оқибатҳои вазнин мегардад, лекин дар натиҷаи дурандешӣ ва бодиққатӣ мебоист ё метавонист чунин оқибатро пешбинӣ кунад.

Субъекти чинояти мазкур – ин хизматчиҳои ҳарбие, ки ҳайати парвозӣ ва ҳайати техникие, ки шароитҳои бехатарии парвозро таъмин мекунанд, ба ҳисоб мераванд, яъне, шахсе, ки аппарати парвозкунандаро идора мекунад (масалан, диспетчер, механик ва гайра).

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш, категорияи чинояти моддаи 390 КҶ ҶТ пешбинигардида дараҷаи миёнаро ташкил медиҳад.

### **Тасарруфи силоҳи оташфишон, лавозимоти ҷангӣ ва техниқаи ҷангӣ**

Тасарруфи силоҳи оташфишон, лавозимоти ҷангӣ ва техниқаи ҷангӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 393 КҶ ҶТ муқаррар гардидает ва аз се қисм иборат мебошад.

Тибқи муқаррароти диспозитсияи моддаи 393 КҶ ҶТ чинояти мазкур аз лаҳзаи тасарруфи силоҳи оташфишон, лавозимоти ҷангӣ, техниқаи ҷангӣ, моддаҳои тарқанда ё дигар молу мулки ҷангӣ, ки дар анборҳои ҳарбӣ ё дигар анборҳо, дар истифодаи хизматӣ ё дар дасти дигар хизматчиён маҳфузанд, хотимаёфта ба ҳисоб меравад.

Объекти бевоситаи асосии ин чиноят – муносибатҳои ҷамъияти бо қонунгузории чинояти хифзшаванде мебошанд, ки тартиби муносибат бо силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, маводи радиоактивӣ, моддаҳои тарқанда ё дигар маводу асбобу анҷоме, ки барои атрофиён ҳавфи зиёд доранд, ташкил медиҳад.

Ба сифати объекти бевоситаи иловагии ин чиноят моликияти ҳарбӣ баромад менамояд.

Тарафи объективии ин чиноят аз харакатҳои зерин иборат ме- бошад:

- тасарруфи силоҳи оташвишон;
- тасарруфи лавозимоти ҷангӣ;
- тасарруфи техникии ҷангӣ;
- тасарруфи моддаҳои тарканд;
- тасарруфи дигар молу мулки ҷангӣ.

Ҷойи содир намудани чиноят гарчанде, ки аломати иловагии тарафи объективии чиноятро ташкил дихад, вале дар моддаи мазкур ба сифати аломати ҳатмӣ баромад менамояд. Ҷунки дар диспозитсияи моддаи мазкур ҷойи содир намудани чиноят анборҳои ҳарбӣ ё дигар анборҳо зикр гардидааст.

Тарафи субъективии чинояти мазкур аз гуноҳ дар шакли қасди бевосита содир мегардад.

Субъекти чинояти мазкур шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида, эътироф мешавад.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият хавфнокиаш, категорияи чинояти дар моддаи 393 КҔ ҶТ муқарраргардида: қисми 1 ва 2 вазнин; қисми 3 маҳсусан вазнин.

Агар ичро накардан ё ичрои номатлуби вазифаҳои хизматии ҳуд аз ҷониби сардор ё дигар шахси мансабдор дар вазъияти ҷангӣ ё замони ҷанг содир гардад, шахси содирнамудаи чиноят мутобиқи қисми дуюми моддаи мазкур ба ҷавобгарии чиноятӣ кашида мешавад.

## **БОБИ ХЛІІІ ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ СУЛХУ АМНИЯТИ ИНСОНИЯТ**

- § 1. Тавсифи умумии чиноятхо ба муқобили сулху амнияти инсоният**
- § 2. Чиноятхо ба муқобили сулх**
- § 3. Чиноятхон ҳарбӣ**
- § 4. Чиноятхо ба муқобили амнияти инсоният**

### **§ 1. Тавсифи умумии чиноятхо ба муқобили сулху амнияти инсоният**

Тибқи муқаррароти моддаи 2 КҖ ҖТ яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи қонуни чиноятӣ - таъмини сулҳ ва амнияти башарият мебошад. Тариқи расидан ба мақсади гузошташуда – манъ намудани кирдорҳо доир ба чиноятҳои муқобили сулҳ ва амнияти инсоният, инчунин муқаррар намудани ҷазо дар ҳолати вайрон кардани ҷунин муносибатҳо мебошад.

Ба ҷамъият ҳавфнокии чиноятҳои зикргардида дар он зоҳир мегардад, ки онҳо ба асосҳои амнияти байналмилалӣ ва дар як қатор ҳолат ба ояндаи инсоният таҳдид менамояд.

Чиноятҳо ба муқобили сулҳу амнияти инсоният – ин кирдорҳои ба ҷамъият ҳавфноки бо қонунгузории чиноятӣ манӯшудае мебошанд, ки дар ҷонги таҷовузкорона, даъвати оммавӣ барои сар кардани ҷонги таҷовузкорона, муомилоти гайриқонунӣ ва ма-благгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом, генотсид, биотсид, экотсид, зарҳаридӣ, ҷалб ва иштироки гайриқонунии шаҳрвандони ҖТ ва шаҳсони бешаҳрванд дар воҳиди мусаллаҳ, задухӯрди мусаллаҳона ё амалиёти ҷонғӣ дар қаламрави дигар давлатҳо, ҳамла ба шаҳсон ва муассисаҳои таҳти ҳимояи байналмилалӣ қарордошта, барқасдана вайрон кардани меъёрҳои байналмилалии ҳуқуқи башар, ки дар ҷараёни низои мусаллаҳона содир шудааст, барқасдана вайрон кардани меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалии башар, ки дар вақти муҳолифати мусаллаҳонаи байналмилалӣ ё доҳилӣ бо таҳдид ба саломатӣ содир шудааст ё боиси осеби ҷисмонӣ гардидааст ва дигар ҳаракатҳо, ки муқобили сулҳ ва амнияти башарият таҷовуз мекунанд.

Пас аз Җанги дуюми қаҳонӣ, дар доираи муқаррароти та-моюлҳои хукуки чиноятии байналмилалӣ, ду гурӯҳи чиноятаҳои байналмилалӣ қобили қабул дониста шуданд:

1) Чиноятаҳо ба муқобили сулҳ ва амнияти инсоният, ки доираи онҳоро Оинномаи трибунали ҳарбӣ аз 8-уми августи соли 1945 муқаррар намудааст;

2) Чиноятаҳои хусусияти байналмилалидошта, ки носоз будани асосҳои муносибати давлатро дар самтҳои гуногун ифода менамояд. Мисол, терроризм, тасарруфи киштии ҳавоӣ, контрабанда, гардиши ғайриқонуни маводи нашаовар, ғасби киштии обӣ ва ғайра.

Ба гурӯҳи якуми чиноятаҳо фасли 15 боби 34 моддаҳои 395 то 405 КҔ ҔТ «Чиноятаҳо ба муқобили сулҳ ва амнияти инсоният» хос мебошанд.

Асос барои чудо кардан чиноятаҳо ба муқобили сулҳ ва амнияти инсоният дар КҔ ҔТ ҳамчун фасл ва боби алоҳида, ин муқаррароти моддаи 6 Оинномаи Трибунали байналмилалии ҳарбӣ ба ҳисоб меравад. Чиноятаҳо ба муқобили сулҳ ва амнияти инсониятро ба се гурӯҳ чудо кардан мумкин аст:

а) чиноятаҳо ба муқобили сулҳ: моддаҳои 395, 396, 497, 402 КҔ ҔТ;

б) чиноятаҳои ҳарбӣ: моддаҳои 401, 401<sup>1</sup>, 403, 404, 405 КҔ ҔТ;

в) чиноятаҳо ба муқобили инсоният: моддаҳои 398, 399, 400 КҔ ҔТ.

Объекти чиноятаҳои мазкур асосҳои муносибатҳои ҳайрҳоҳи давлатҳои ҳамсоя, манфиати мутақобила, мавҷудияти давлатҳо ва амнияти инсоният мебошад. Ба ҳайси объекти иловагӣ, ҳаёт ва саломатии инсон, муносибатҳои таъминкунандай ҳифзи табиат, муносибатҳои молу мулкӣ, баромад мекунад.

Чиноятаҳои алоҳида ба ҳайси аломати ҳатмӣ предметро муқаррар мекунад (муомилоти ғайриқонунӣ ва маблағузории пахнкуни силоҳи қатли ом (моддаи 397 КҔ ҔТ).

Тарафи объективии чиноятаҳои мазкур бо ҳаракатҳои фаъол тавсиф дода мешаванд.

Тарафи субъективии чиноятаҳо ба муқобили сулҳу амнияти башарият бо гуноҳ дар шакли қасди бевосита тавсиф мегарданд. Барои чиноятаҳои алоҳида аломати ҳатмии тарафи субъективӣ мақсад мебошад (ҳамла ба шахсон ва муассисаҳои таҳти ҳимояи байналмилалӣ қарордошта моддаи 402 КҔ ҔТ).

Субъекти ин чиноятаҳо шахси воқеии мукаллафе буда метавонад, ки дар вақти содиркуни ин чиноятаҳо ба синни 16 расидааст. Таркиби алоҳидаи чиноятаҳои мазкур аломати субъекти маҳсусро пешбинӣ менамоянд. Мисол, қисми 2 моддаи 396 КҔ ҔТ – даъвати

оммавӣ барои сар кардани ҷанги таҷовузкорона аз ҷониби шахсони ишғолкунандай мансабҳои давлатии ҶТ содир шудааст.

## § 2. Ҷиноятаҳо ба муқобили сулҳ

### Ҷанги таҷовузкорона

Ҷанги таҷовузкорона ҳамчун ҷиноят дар моддаи 395 КҔ ҟТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм иборат мебошад.

Моддаи 395 КҔ ҟТ ду ҷиноятаҳои мустакилро пешбинӣ менамояд: ба нақша гирифтан ё тайёр кардани ҷанги таҷовузкорона (қисми 1 моддаи 395 КҔ ҟТ) ва оғоз ё пешбуруди ҷанги таҷовузкорона (қисми 2 моддаи 395 КҔ ҟТ).

Объекти ҷинояти мазкур асосҳои муносибатҳои хайрҳои давлатҳои ҳамсоя, манфиати мутақобила, мавҷудияти давлатҳо мебошад.

Тарафи объективии ҷинояти мазкур аз ҳаракатҳои фаъолона иборат мебошад. Аз ҷумла:

- ба нақшагирии ҷанги таҷовузкорона;
- тайёрии (омодасозии) ҷанги таҷовузкорона.

Дар зери мағҳуми ҷанги таҷовузкорона бояд ҳамлаҳои мусаллаҳона ба давлати ҳориҷӣ фаҳмида шавад. Таҷовуз (агрессия) – истифодаи кувваи мусаллаҳ аз ҷониби давлат бар зидди соҳибхтиёри, тамомияти арзӣ ё истиқлолияти сиёсии давлати дигар мебошад (мод. 1 Замима ба Қарори Ассамблеяи Генералии СММ аз 14-уми декабри соли 1974).

Банақшагирии ҷанги таҷовузкорона – таҳияи нақшашои амалиёти ҷангӣ бар зидди давлатҳои ҳориҷӣ, омӯзиши қобилиятҳои кувваҳои мусаллаҳ, захираҳои сафарбаркунӣ барои анҷом додани амалиёти ҷангӣ, муайян кардани самти ҳамлаи мусаллаҳона, таҳияи нақшашои сафарбарӣ ва амалҳои дигари шабех мебошад.

Омодасозии ҷанги таҷовузкорона – татбиқи маҷмӯи тадбирҳои иҷтимоию иқтисодӣ, моддиию техниқӣ, сафарбарии ҳарбӣ ва дигар ҷорабинҳо барои фароҳам овардани шароит барои гузаронидани амалиёти ҳарбӣ зидди давлати ҳориҷӣ равона ғардидаанд. Масалан, ҷамъ ва ҷойгиркунӣ кувваҳои ҳарбӣ дар маҳалли гузаронидани амалиёти ҳарбӣ, гузаронидани ҷорабинҳои сафарбаркунӣ, ҷамъоварии кувваҳои техниқӣ, во-ситаҳои техниқӣ ва анҷом додани дигар ҷорабинҳои ташкилий барои мақсадҳои зикршуда мебошад.

Ҷинояти баррасишвандӣ танҳо тавассути амалҳои фаъолона анҷом дода мешаванд. Аз рӯйи соҳти конструктивӣ ҷинояти мазкур

дорои таркиби расмӣ буда, аз лаҳзаи анҷом додани амалҳои зикргардида хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии ҷинояти баррасишаванда бо гуноҳ дар шакли қасди бевосита тавсиф мейбад. Мақсад ва ангезаҳо барои бандубости ҷинояти аҳаммият надоранд, дилҳоҳ буда метавонанд.

Субъекти ҷинояти баррасишаванда маҳсус мебошад, яне шаҳси ишғолкунандай мансаби давлатии ҶТ, ки салоҳияти қабули қарор марбут ба масъалаҳои ҳарбӣ доро мебошад. Ҷавобгарии ҷинояти барои ҷинояти баррасишаванда аз синни 16-солагӣ бар меояд.

Оғоз ё пешбуруди ҷангӣ таҷовузкорона (қисми 2 моддаи 395 КҔ ҶТ).

Дар зери мағҳуми «оғози ҷангӣ таҷовузкорона» ин эълон намудан ба давлати ҳориҷӣ ё оғози амалҳои ҳарбири бе эълони расмӣ бояд фахмид.

Пешбуруди ҷангӣ таҷовузкорона - гузаронидани амалиёти ҷангӣ бар зидди давлати дигар бо истифода аз қувваи мусаллаҳ.

Ҕинояти зикршуда метавонад бо тарзҳои гуногун содир карда шавад:

- амалигардонии зарбаи ракета, бомба, истифода бурдани дигар намудҳои силоҳ зидди давлати ҳориҷӣ;
- ишғоли мусаллаҳона дар ҳудуд ё қисмати ҳудуди давлати ҳориҷӣ;
- ҳамла (дастгир) кардани қувваҳои мусаллаҳи давлатҳои ҳориҷӣ - пойгоҳҳои ҳарбӣ, флоти баҳрӣ ва гайра.

Аз рӯйи соҳти конструктивӣ ҷинояти мазкур дорои таркиби расмӣ буда, аз лаҳзаи анҷом додани амалҳои зикргардида новобаста аз давомнокии онҳо хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Аломатҳои субъективии ҷинояти зикргардида бо аломатҳои ҷинояти дар қисми 1 моддаи 395 КҔ ҶТ пешбинӣ шудааст, мувоғиқат мекунад.

Ҕинояти зикргардида, ҳам қисми яқум ва ҳам қисми дуюми он ба категорияи ҷинояти маҳсусан вазнин дохил мешаванд.

### **Даъвати оммавӣ барои сар кардани ҷангӣ таҷовузкорона**

Даъвати оммавӣ барои сар кардани ҷангӣ таҷовузкорона ҳамчун ҷиноят дар моддаи 396 КҔ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм ва эзоҳ иборат мебошад.

Объекти ин ҷиноят - манфиатҳои давлат дар рушди сулҳу суботи кишвар ва муносибатҳои хуби ҳамсаёйӣ бо дигар давлатҳо мебошад.

Тарафи объективии ин чиноят аз даъватҳои оммавӣ барои сар кардани ҷанги таҷовузкорона мебошад, яъне аз ҳаракатҳои фаъол, ки дар он ҳоҳиши расонидани таъсири бевосита ба шуур, ирода ва рафтори одамон изҳор мегардад. Даъвати оммавӣ барои сар кардани ҷанги таҷовузкорона метавонанд ошкоро ва пӯшида бошанд. Шаклҳои изҳори даъват метавонанд гуногун бошанд – шифоҳӣ, ҳаттӣ, тавассути баъзе ҳаракатҳо (аломатҳо, рамзҳо, ва гайра). Муҳим он аст, ки шакли ифодай даъват маъни мушаххасро дошта, ба онҳое, ки он муроҷиат равона гардидааст, фахмо бошад, яъне сар кардани ҷанги таҷовузкорона. Мағҳуми ҷанги таҷовузкорона, ки дар таҳлили моддаи 395 КҶ ҶТ додашуд мувоғиқ мебошад. Даъвати оммавӣ гуфта, маъни онро дорад, ки онҳо дар ҳузури шаҳсони сеюм (дар ҷамъомадҳо, воҳӯриҳо, дар ҳузури бисёри одамон ва гайра) ё дар ҳолатҳое, ки то ҳол бо онҳо дар оянда шиннос шудан имкон дорад. Масалан, фиристодан бо тариқи почта, партофтан ба паёмдонҳо, гузоштани варақаҳо, плакатҳо, шиорҳои дорои мундариҷаи даҳлдор.

Аз рӯйи соҳти конструктивӣ чинояти мазкур дорои таркиби расмӣ буда, аз лаҳзаи оғози амалҳое, ки дар диспозитсияи моддаи 396 КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст – даъвати оммавӣ барои сар кардани ҷанги таҷовузкорона, хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Таркиби ҳолати вазнинкунанда (қисми 2 моддаи 396 КҶ ҶТ) бо истифода аз воситаҳои аҳбори омма ё дар шабакаи интернет ё аз ҷониби шаҳси ишғолкунандаи мансаби давлатии ҶТ содир шудааст пешбинӣ менамояд.

Мувоғки моддаи 1 Қонуни ҶТ «Дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои аҳбори омма» аз 19-уми марта соли 2013 «воситаҳои аҳбори омма – матбуоти даврӣ, ҳамчунин агентиҳои иттилотӣ, барномаҳои телевизиону радио, кинохроникаҳо, сабтҳо ва барномаҳои аудио ва аудиовизуалий мебошанд, ки дар як сол на камтар аз як маротиба тавассути эфир ё кабел паҳн мешаванд».

Субъекти ин чиноят шаҳси воқеии мукаллафе буда метавонад, ки дар вақти содиркуни чиноят ба синни 16 расидааст.

Тарафи субъективии ин чиноят бо қасди бевосита тавсиф меёбад.

Чинояти зикргардида, қисми якум ба категорияи чинояти дараҷаи миёна ва қисми дуюми он ба категорияи чинояти вазнин доҳил мешаванд.

## **Муомилоти ғайриқонунй ва маблағгузории паҳнкунии силохи қатли ом**

Муомилоти ғайриқонунй ва маблағгузории паҳнкунии силохи қатли ом ҳамчун чиноят дар моддаи 397 КЧ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм иборат мебошад: ғайриқонунй сохтан, истехсол кардан ё соҳиб шудан, нигоҳ доштан, интиқол, ирсол ва ё ба соҳибияти каси дигар додани силохи зарравӣ (ядроӣ), нейтронӣ, химиявӣ, биологӣ (бактериологӣ), иклимиӣ, инчунин, намуди дигари силохи қатли оми бо шартномаҳои байналмилалӣ манъшуда, ҳамчунин, ба ҳар давлати дорои силохи зарравӣ набуда додани маводи ибтидой ё маҳсуси таҷзияшавандӣ ё технологияе, ки баръало метавонад барои бунёди силохи қатли ом истифода гардад ва ё ба ягон шахс додани намудҳои дигари силохи қатли ом ё қисматҳои зарурии истехсоли он, ки бо шартномаҳои байналмилалӣ манъ гардидаанд.

Объекти ин чиноят сулҳ, амнияти башарият ва ҳамзистии осоиштагӣ мебошад.

Предмети чиноят ин силохи зарравӣ (ядроӣ), нейтронӣ, химиявӣ, биологӣ (бактериологӣ), иклимиӣ, инчунин намуди дигари силохи қатли оме, ки бо шартномаи байналмилалӣ манъ карда шудаанд.

Ба силохи қатли ом дохил карда шудааст силоҳе, ки бо тарики таркиш ё бо истифода аз маводи радиологӣ, силоҳи химиявӣ ва бактериологӣ ва ҳар гуна силоҳи дигаре, ки дар оянда таҳия мешаванд, ки дорои хосиятҳои бомбаи атомӣ ё дигар силоҳи дар боло номбаршуда амал меқунад.

Қонуни ҶТ «Дар бораи силоҳ» аз 19-уми марта соли 2013 мағҳуми «силоҳи қатли ом»-ро пешбинӣ намекунад. Ин масъаларо ҳукуқи байналмилалӣ ҳал менамояд.

Ҳангоми маънидод кардани силоҳи қатли ом, бояд мағҳуми аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид соли 1948 додашударо ба иносӣ гирифт.

Тибқи он силоҳи қатли ом силоҳе мебошад, ки ҳангоми таркиши атом (зарра) бо ёрии маводи радиоактивӣ амал меқунанд.

Силоҳи зарравӣ чунин силоҳи қатли ом мебошад, ки дар зери таъсири таркиши атомӣ шуда, якчанд омилҳои марговар дорад, ки дар ҳудуди муайян тамоми мавҷудоти зиндаро нобуд сохта, ба биною иншоот зараги калон мерасонад.

Силоҳи химиявӣ ин якҷоягии маводи химиявии саҳттаъсире мебошанд, ки барои зарагаррасонидан ба қувваи зиндаи тарафи муқобил истифода бурда мешавад. Ин маводи химиявӣ бо роҳҳои

гуногун истифода бурда шуда, хусусияти таъсири саҳт расонидан ба узвҳои гуногуни аъзои бадани одам доранд.

Силоҳи биологӣ (бактериологӣ) ин чунин ангезандай бактериологии мебошанд, ки маҳсус бо мақсадҳои ҳарбӣ дар лабараторияҳои муайян истеҳсол карда мешаванд. Ҳангоми истифода бурдани ин намуди силоҳи қатли ом одамону ҳайвонот метавонанд дар як муддати кӯтоҳ ба бемориҳои гуногуни инфексионӣ гирифттор шаванд. Ин ангезандоҳои бактериологӣ ҳалера, вабо, домана ва файра шуда метавонанд.

Силоҳи қатли ом ба монанди силоҳи иқлими чунин силоҳе мебошад, ки ҳангоми истифодаи он дар минтақаи муайян ба дигар гуншавии иқлими оварда мерасонад, ки боиси ҳавфи марғи гурӯҳи зиёди одамон мегардад (бухронҳо, обхезихо, заминларзашо ва гайраҳо).

Дар зери мағҳуми «дигар силоҳи қатли ом» он силоҳҳои ядроӣ ва дигар силоҳҳои фаҳмида мешаванд, ки хусусияти (маълумотномаи) силоҳи қатли омро доро мебошанд.

Тарафи объективии ин чиноят дар ғайриқонунӣ соҳтан, истеҳсол кардан ё соҳиб шудан, нигоҳ доштан, интиқол, ирсол ва ё ба соҳибияти каси дигар додани силоҳи қатли ом мебошад. Дар зери мағҳуми «истеҳсолот» бояд ҳама гуна амалҳо доир ба истеҳсол, тайёр, омода кардани намудҳои муайяни силоҳи қатли ом фаҳмида шавад. Дар зери мағҳуми «соҳиб шудан» - ҳама гуна усули гирифтани восита ва мавод вобаста ба силоҳи қатли ом бояд фаҳмид (ҳарид, қабул дар иваз, ҳамчун ҳадя, қарз, пардоҳти қарз, тасарруф ва ғ.). Таҳти мағҳуми ғайриқонунӣ нигоҳ доштан бояд ҳамагуна кирдори барқасданае, ки бо воқеъан будани силоҳи қатли ом дар гунаҳгор (дар худ, агар ин ба интиқол додани онҳо дар бино, маҳфигоҳ ва дигар ҷойҳо вобаста набошад) алоқаманд мебошад, фаҳмида шавад. Ҷавобгарӣ барои ин кирдор новобаста аз давомнокии он ба миён меояд. Таҳти мағҳуми «ғайриқонунӣ интиқол додан» бояд кирдори барқасданаи аз як ҷой ба ҷойи дигар, аз он ҷумла, аз ҳудуди ҳуди ҳамон як нуқтаи аҳоли-нишин гузаронидани (кашонидани) силоҳи қатли ом фаҳмида шавад, ки бо истифода аз ҳама гуна воситаҳои нақлиёт содир шуда бошад. Таҳти мағҳуми «ба соҳибияти каси дигар додани силоҳи қатли ом» – паҳн намудани воситаю маводи номбаршуда бо ҳама гуна усул бояд фаҳмид (форуш, додан дар иваз, ҳамчун ҳадя, қарз, пардоҳти қарзӣ ва ғ.).

Аз рӯйи соҳти конструктивӣ чинояти мазкур дорои таркиби расмӣ буда, бо содир намудани дилҳоҳ амалҳое, ки ба тарафи объективии таркиби чинояти мазкур доҳил мешаванд, хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Субъекти ин чиноят шахси воќеи мукаллафе буда метавонад, ки дар вакти содиркуни чиноят ба синни 16 расидааст.

Тарафи субъективии ин чиноят бо қасди бевосита тавсиф меёбад.

Таркиби ҳолати вазнинкунанда (кисми 2 моддаи 397 КЧ ЧТ) дар бевосита ё бавосита пешниҳод намудан ё чамъ овардани воситаҳо бо мақсади пурра ё қисман истифодаи онҳо ё бо дарки он ки ин воситаҳо барои ғайриқонунӣ сохтан, истехсол кардан, соҳиб шудан, нигоҳ доштан, интиқол, ирсол ва ё ба соҳибияти каси дигар додани силоҳи зарравӣ (ядроӣ), нейтронӣ, химиявӣ, биологӣ (бактериологӣ), иқлимиӣ, инчунин намуди дигари силоҳи қатли оми бо шартномаҳои байнамилалӣ манъшуда, ҳамчунин ба ҳар давлати дорои силоҳи зарравӣ набуда додани маводи ибтидой ё маҳсуси таҷзияшаванда ё технологияе, ки баръало метавонад барои бунёди силоҳи қатли ом истифода гардад ва ё ба ягон шахс додани намудҳои дигари силоҳи қатли ом ё қисматҳои зарурии истехсоли он, ки бо шартномаҳои байнамилалӣ манъ гардидаанд, истифода мегарданд тавсиф мегардад.

Тарафи объективии таркиби ҳолати вазнинкунанда аз ҳаракатҳои фаъоли зерин иборат мебошанд:

- а) бевосита ё бавосита пешниҳод намудани воситаҳо;
- б) бевосита ё бавосита чамъ намудани воситаҳо;
- в) ба ҳар давлати дорои силоҳи зарравӣ набуда додани маводи ибтидой ё маҳсуси таҷзияшаванда ё технологияе, ки баръало метавонад барои бунёди силоҳи қатли ом истифода гардад;

г) ба ягон шахс додани намудҳои дигари силоҳи қатли ом ё қисматҳои зарурии истехсоли он, ки бо шартномаҳои байнамилалӣ манъ гардидаанд.

Дар зери мафхуми «воситаҳо» дар моддаи мазкур ҳар навъ дориҳои ламсшаванда ё ламснашаванда, манкул ё ғайриманкул, нобобаста аз тарзи ба даст овардани онҳо, ҳамчунин ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ ё санадҳо дар ҳар шакл, аз он ҷумла электронӣ ва ракамӣ, ки ҳуқуқ ба ҷунин дороиҳо ва ё иштирок дар онҳоро тасдиқ мена-моянд, инчунин кредитҳои бонкӣ, чекҳои сафарӣ ва бонкӣ, интиқолоти почтавӣ, саҳмияҳо, қоғазҳои қиматнок, вомбаргҳо, век-селҳо, аккредитивҳо ва ғайраҳо фаҳмида мешаванд.

Аз рӯйи соҳти конструктивӣ таркиби ҳолати вазнинкунанда (кисми 2 моддаи 397 КЧ ЧТ) дорои таркиби расмӣ буда, бо содир намудани яке аз амалҳое, ки дар қисми 2 моддаи 397 КЧ ЧТ пешбинӣ гардидаанд, хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Субъекти ин чиноят шахси воќеи мукаллафе буда метавонад, ки дар вакти содиркуни чиноят ба синни 16 расидааст.

Тарафи субъективии ин чиноят бо қасди бевосита тавсиф мебад.

Мақсади чинояти таркиби ҳолати вазнинкунанда (қисми 2 моддаи 397 КЧ ҶТ), ҳамчун аломати ҳатмӣ баромад мекунад. Яъне кирдоҳои барои бандҳои а) ва б)-и дар боло зикргардида бояд бо мақсади пурра ё қисман истифодаи онҳо ё бо дарки он ки ин воситаҳо барои файриқонунӣ сохтан, истеҳсол кардан, соҳиб шудан, нигоҳ доштан, интиқол, ирсол ва ё ба соҳибияти каси дигар додани силоҳи зарравӣ (ядроӣ), нейтронӣ, химиявӣ, биологӣ (бактериологӣ), иқлимиӣ, инчунин намуди дигари силоҳи қатли оми бо шартномаҳои байналмилалӣ манъшуда содир шуда бошанд. Агар мақсади зикргардида дар яке аз кирдоҳои дар бандҳои а) ва б)-и дар боло зикргардида мавҷуд набошад, таркиби чинояти қисми 2 моддаи 397 КЧ ҶТ ташкил намедиҳад.

Таркиби ҳолати маҳсус вазнинкунанда (қисми 3 моддаи 397 КЧ ҶТ) кирдорҳое, ки дар қисми 2 моддаи 397 КЧ ҶТ пешбинӣ гардидаанд, агар: а) тақроран; б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон ё гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ; в) аз ҷониби шахс бо истифода аз мақоми хизматӣ; г) бо истифодаи қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи чиноят бадастоварда содир шуда бошанд, дар бар мегирад.

Таркиби ҳолати маҳсус вазнинкунанда (қисми 4 моддаи 397 КЧ ҶТ) кирдорҳое, ки дар қисмҳои дуюм ва сеюми моддаи 397 КЧ ҶТ пешбинӣ гардидаанд, агар: а) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил, иттиҳоди чиноятӣ (ташкилоти чиноятӣ); б) дар ҳолати ретсиҷиди маҳсусан хавғонок содир шуда бошанд, дар бар мегирад.

Чинояти зикргардида, қисми якум, сеюм, чорум ба категорияи чинояти маҳсусан вазнин ва қисми дуюми он ба категорияи чинояти вазнин доҳил мешаванд.

### **Ҳамла ба шахсон ва муассисаҳои таҳти ҳимояи байналмилалӣ қарордошта**

Ҳамла ба шахсон ва муассисаҳои таҳти ҳимояи байналмилалӣ қарордошта ҳамчун чиноят дар моддаи 402 КЧ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 3 қисм иборат мебошад: ҳамлаи қасдана ба намояндаи давлати ҳориҷӣ ё корманди ташкилоти байналмилалии таҳти ҳимояи байналмилалӣ қарордошта ё аъзои оилаи бо ӯ истиқоматкунанда, инчунин ба биноҳои хизматӣ ё истиқоматӣ ё воситаи нақлиёти шахсоне, ки таҳти ҳимояи байналмилалӣ қарор доранд, агар ин ҳаракатҳо бинобар мақоми расмии онҳо ё бо мақсади

барангехтани чанг ё мураккаб сохтани муносибатҳои байналмилалӣ содир шуда бошанд

Объекти бевоситай ин чиноят муносибатҳои ҷамъиятие, ки ҳифзи шахсони инфириодӣ ва ташкилоти байналмилалии таҳти ҳимояи байналмилалӣ қарордоштаро таъмин менамояд, баромад мекунад. Ба чунин шахсон мувофиқи моддаи 1-уми «Конвенсия дар бораи пешгирӣ ва ҷиноятҳое, ки ба муқобили шахси таҳти ҳимояи байналмилалӣ қарор дошта аз 14-уми декабря соли 1973», таҳти ҳимояи байналмилалӣ гирифта мешаванд: сарварони давлати ҳориҷӣ ё мувофиқи Конституция, иҷроқунандағони вазифаи онҳо, раиси ҳукумат ё вазири корҳои ҳориҷӣ, ки дар давлати ҳориҷӣ қарор доранд, инчунин аъзои оилаи онҳо, ки ҳамроҳи онҳо мебошанд; ҳамаи шахсони мансабдори давлатӣ, инчунин ҳамаи қормандони ташкилотҳои байналмилалие, ки дар давлати ҳориҷӣ қарор доранд; қормандони ҳадамоти дипломатӣ, консулӣ ё тиҷорати ҳориҷӣ, худи ҳамон ҳадамот, инчунин баъзе ташкилотҳои ҷамъиятий ва намояндагони онҳо, инчунин биноҳои хизматӣ ё истикоматӣ ё воситаи нақлиёти шахсоне, ки мувофиқи созишномаҳои байналмилалӣ таҳти ҳимояи байналмилалӣ гирифта шудаанд. Ҳангоми ҳамла намудан ба шахсоне, ки зери ҳимояи байналмилалӣ гирифта шудаанд, объекти иловагӣ метавонад даҳлнопазирии шахсӣ, саломатӣ, шаъну шарафи ин шахсон бошад.

Тарафи объективии ин ҷиноят дар ҳамла, яъне ошкоро ё пинҳонона, ногаҳона, зӯроварона таъсир расондан ба шахс ё биноҳое, ки қонунгузорӣ муайян намудааст.

Таркиби ин ҷиноят расмӣ мебошад ва аз лаҳзаи ҳамла хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Таркиби ҳолати вазнинкунанда (қисми 2 моддаи 402 КҖ ҖТ) таҳдиҳи ҳамлаи дар қисми якуми моддаи баррасиshawандаро пешбиний менамояд.

Таркиби ҳолати маҳсус вазнинкунанда (қисми 3 моддаи 402 КҖ ҖТ) кирдори пешбининамудаи қисми якуми моддаи 402 КҖ ҖТ, агар бо ҳуҷуми мусаллаҳона ё аз тарафи гурӯҳи муташаккил содир шуда бошад, ё боиси марги инсон ё дигар оқибатҳои вазнин гардида бошад, пешбиний менамояд.

Тарафи субъективии ин ҷиноят бо қасди бевосита тавсиф меёбад. Мақсад, ҳамчун аломати ҳатмии тарафи субъективии ин ҷиноят баромад мекунад, яъне барангехтани чанг ё мураккаб сохтани муносибатҳои байналмилалӣ мебошад. Дар сурати набудани чунин мақсад, ҷиноят бо меърҳои умумӣ бандубаст карда мешавад.

Субъекти ин ҷиноят шахси воқеии мукаллафе буда метавонад, ки дар вакти содиркуни ҷиноят ба синни 16 расидааст.

Чинояти зикргардида, қисми якум ба категорияи чинояти вазнин, қисми дуюм ба категорияи чинояти дараҷаи миёна ва қисми сеюми он ба категорияи чинояти маҳсусан вазнин дохил мешаванд.

### § 3. Чиноятҳои ҳарбӣ

Чиноятҳои ҳарбӣ – ҳаракатҳое, ки барои вайрон кардани қоидоҳои батанзимдаровардашудаи санадҳои байналмилалӣ доир ба истифодай воситаҳо ва усулҳои бурдани ҷанг алоқаманд мебошад, фахмида мешавад.

#### Зарҳаридӣ

Зарҳаридӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 401 КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 3 қисм ва эзоҳ ӣборат мебошад:

Дар зери мағҳуми «зарҳаридӣ» - ҷалб, таълим, маблагузорӣ ё таъминоти дигари моддии зарҳаридон, инчунин истифодай онҳо дар задухӯрди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ фахмида мешавад.

Тибқи эзоҳи моддаи мазкур, зарҳарид шахсе эътироф карда мешавад, ки маҳсус ҷалб гардида, бо мақсади гирифтани подоши моддӣ амал мекунад, шаҳрванди давлате намебошад, ки дар задухӯрдҳои мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ иштирок мекунад, дар ҳудуди он сукунати доимӣ надорад, ба ҳайати шаҳсии қувваҳои мусаллаҳи давлате, ки дар ҳолати ҷанг қарор дорад, шомил намебошад ва барои иҷрои вазифаҳои расмӣ дар ҳайати қувваҳои мусаллаҳ аз ҷониби давлати дигар фиристода нашудааст.

Объекти бевоситай ин чиноят муносибатҳои ба танзим даровардашудаи ҳуқуқи байналмилалӣ доир ба истифодай воситаҳо ва усулҳои бурдани ҷанг мебошад. Объекти иловагии ин чиноят – ҳаёти тэъдоди номуайяни сокинони кишвар, ки дар задухӯрди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ иштирок мекунад.

Тарафи объективии ин чиноят аз ҳаракатҳои фаъолонаи алтернативӣ ӣборат буда, аз лаҳзаи содир кардани яке аз ин кирдорҳо чиноят хотимаёфта ҳисобида мешавад, аз ҷумла дар ҷалб, таълим, маблагузорӣ ё таъминоти дигари моддии зарҳаридон, инчунин истифодай онҳо дар задухӯрдҳои мусаллаҳона ё амалиётҳои ҷангӣ фахмида мешавад.

Дар зери мағҳуми «ҷалби зарҳаридон» – ковтуков ва даъвати одамон барои омодагии ҷангӣ бо мақсади дар оянда истифодай онҳо дар задухӯрдҳои мусаллаҳона ё амалиётҳои ҷангӣ фахмида мешавад.

Дар зери мағҳуми «таълими зарҳаридон» - гузаронидани машқҳои мақсаднок оид ба истифодай намудҳои нави силоҳи

харбӣ, истифода бурдани воситаҳо ва усулҳои муосири амалиётҳои ҷангӣ ва ғайраҳо фахмида мешавад.

Маблагузорӣ ё таъминоти дигари моддии зарҳаридон гуфта, таъмини зарҳаридон бо воситаҳои пулӣ ё пешниҳод намудани таъминоти моддии онҳо барои розигии ӯ дар иштирок намудан дар задухӯрдҳои мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ фахмида мешавад.

Истифодаи зарҳаридон дар задухӯрдҳои мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ ин бевосита ҷалби онҳоро дар амалиёти ҷангӣ ё дигар ҷорабинҳои хусусияти ҳарбидошта чӣ дар ҳудуди амалиёти ҷангӣ ва чӣ берун аз он фахмида мешавад.

Таркиби ҷинояти зикргардида расмӣ мебошад ва аз лаҳзаи содир кардани яке аз кирдорҳое, ки дар диспозитсияи модда пешбинӣ шудааст, хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Таркиб бо ҳолати вазнинкунандагӣ (қисми 2 моддаи 401 КҶ ҶТ) содир намудани кирдори зикргардидаи қисми якуми ҳамин модда бо истифода аз мақоми хизматӣ ё нисбати ноболигро пешбинӣ менамояд. Истифода бурдан аз мақоми хизматӣ гуфта, кирдорҳо во-баста аз мақоми мансабӣ ё мақоми хизматӣ давлатӣ дар ҷалб намудан, таълим додан ё маблагузории зарҳаридон иштирок ме-кунад, фахмида мешавад. Инчунин ҳамчун ҳолати вазнинкунандагӣ ин ҷиноят ҷалб, таълим ва истифодаи шаҳсе, ки ҳангоми содир кардани ин кирдорҳо ба синни ҳаждаҳ нарасидааст низ, бандубаст карда мешавад.

Таркиби ҳолати маҳсус вазнинкунандагӣ (қисми 3 моддаи 401 КҶ ҶТ) иштироки зарҳарид дар задухӯрди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангиро пешбинӣ менамояд. Таркиби ҷинояти зикргардида расмӣ мебошад ва аз лаҳзаи оғози амалиётҳои ҷангии, ки дар он зарҳарид иштирок мекунад, хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Мувофиқи Протоколи якуми иловагӣ ба Конвенсияи Женевагӣ, зарҳарид ҳама гуна шаҳсоне ҳастанд, ки:

- маҳсус дар маҳал ва ё дар ҳориҷ ҷалб гардида, барои дар задухӯрди мусаллаҳона ҷанг намоянд;

- воқеан ва бевосита дар амалиёти ҷангӣ иштирок намоянд;

- иштирок намудан дар амалиёти ҷангӣ асосан бо мақсади гирифтани фойдаи шаҳсӣ, ки воқеан тарафи дар ҳолати низоъ қарордошта ё дастури он мукофоти пулӣ ваъда шуда бошад;

- на шаҳрванди тарафи дар ҳолати низоъ қарордошта мебошад ва на шаҳсе, ки доимӣ дар қаламрави таҳти назоратии тарафи дар ҳолати низоъ қарордошта зиндагӣ мекунад;

- аз ҷониби давлат фиристода нашудан барои иҷрои уҳдадориҳои расмӣ ҳамчун шаҳсе, ки ба ҳайати қувваҳои мусаллаҳи ҳуд доҳил мешавад.

Нишонаҳои зикргардида асоси мафхуми ҳуқукии чиноятии зарҳаридро ташкил медиҳад.

Тибки ҳуқуки байналмилалӣ, зарҳарид ҳуқуки шахсеро, ки ба ҳайати қувваҳои мусаллаҳи давлатҳои ҷангкунанда доҳил мешавад, надорад ва бевосита дар амалиёти ҷангӣ иштирок карданаш ҳамчун зарҳарид эътироф гардида, барои содир намудани кирдорҳояш ҷавобгар мебошад. Мувофиқи қарори Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид, мафхуми «тачовуз», ки соли 1974 қабул шудааст, фиристодани қувваҳои ғайриқонунӣ ё зарҳаридон барои истифодаи қувваҳои мусаллаҳ бар зидди давлати дигар, ҳамчун чинояткори байналмилалӣ бандубаст карда мешавад.

Дар баробари ин, шахсе ки ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷангкунанда доҳил мешаваду изҳори ҳоҳиши берун аз кишвари худ сафар карданро ҷиҳати ҷангидан дар канори мардуми кишвари ҳориҷӣ барои озодӣ ва истиқолияти мубориза надорад, зарҳарид эътироф намегардад (Конвенсияи Гаагаи с. 1907 ва Конвенсияи Женевагии с. 1949).

Инчунин мушовирони низомиро, ки бевосита дар амалиёти ҷангӣ иштирок намекунанд ва дар асоси созишномаи миёни давлатҳо ба қувваҳои мусаллаҳи ҳориҷӣ равон карда шудаанд, бояд аз зарҳарид фарқ кард.

Тарафи субъективии ин чиноят бо қасди бевосита тавсиф меёбад, яъне шаҳси гунахгор дарк менамояд, ки бо фаъолияти зарҳаридӣ (дар ҳама гуна шаклҳои дар қонун зикршуда) машгул мебошад ва ҳоҳони он мебошад.

Субъекти ин чиноят шаҳси воқеии мукаллафе буда метавонад, ки дар вақти содиркунии чиноят ба синни 16 расидааст.

Чинояти зикргардида, қисми яқуми он чинояти вазнин, қисми дуюм ва қисми сеюми он чинояти маҳсусан вазнин ҳисобида мешаванд.

### **Ҷалб ва иштироки ғайриқонуни шаҳрвандони ҶТ ва шахсони бешаҳрванд дар воҳиди мусаллаҳ, задухӯрди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ дар қаламрави дигар давлатҳо**

Ҷалб ва иштироки ғайриқонуни шаҳрвандони ҶТ ва шахсони бешаҳрванд дар воҳиди мусаллаҳ, задухӯрди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ дар қаламрави дигар давлатҳо ҳамчун чиноят дар моддаи 401<sup>1</sup> КҔ ҶТ муқаррар гардида, ин моддаи аз 1 қисм ва эзоҳ иборат мебошад: ҷалби ғайриқонуни шаҳрвандони ҶТ ва шахсони бешаҳрванди доимо дар ҶТ истиқоматкунанда барои иштирок дар воҳиди мусаллаҳ, задухӯрди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ дар ҳудуди дигар давлатҳо, инчунин иштироки

Гайриқонунии шаҳрвандони ҶТ ва шахсони бешаҳрванди доимо дар ҶТ истиқоматкунанда дар воҳиди мусаллаҳ, задухӯрди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ дар худуди дигар давлатҳо.

Объекти бевоситай ин ҷиноят муносабатҳои ба танзим даровардашудаи ҳуқуқи байналмилалӣ доир ба истифодай воситаҳо ва усулҳои бурдани ҷанг мебошад.

Тарафи объективии ҷинояти баррасишаванда аз ҳаракатҳои зерин иборат мебошад:

- ҷалби гайриқонунии шаҳрвандони ҶТ ва шахсони бешаҳрванди доимо дар ҶТ истиқоматкунанда барои иштирок дар воҳиди мусаллаҳ, задухӯрди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ дар худуди дигар давлатҳо;

- иштироки гайриқонунии шаҳрвандони ҶТ ва шахсони бешаҳрванди доимо дар ҶТ истиқоматкунанда дар воҳиди мусаллаҳ, задухӯрди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ дар худуди дигар давлатҳо.

Дар зери мағҳуми «ҷалб» – ковтуков ва даъвати одамон барои иштирок дар воҳиди мусаллаҳ, задухӯрди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ дар худуди дигар давлатҳо фахмида мешавад.

Таркиби ҷинояти зикргардида расмӣ мебошад ва аз лаҳзаи ҷалб ё оғози амалиёти ҷангие, ки дар он шаҳрванди ҶТ ва шахси бешаҳрванди доимо дар ҶТ истиқоматкунанда дар худуди дигар давлат иштирок мекунад, хотимаёфта ҳисобида мешавад. Аммо, тибқи эзоҳи моддаи 401<sup>1</sup> КҔ шахсе, ки ихтиёриз аз иштироки гайриқонунӣ дар воҳиди мусаллаҳ, задухӯрди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ дар худуди дигар давлатҳо то қатъ гардидана фаъолияти воҳиди мусаллаҳ, анҷом ёфтани задухӯрди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ даст мекашад, агар дар кирдори ӯ аломатҳои таркиби ҷинояти дигар мавҷуд набошанд, аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешавад.

Тарафи субъективии ин ҷиноят бо қасди бевосита тавсиф мебад.

Субъекти ин ҷиноят шахси воқеии мукаллафе буда метавонад, ки дар вақти содиркунии ҷиноят ба синни 16 расидааст.

҈инояти зикргардида маҳсусан вазнин ҳисобида мешавад.

### **Барқасдона вайрон кардани меъёрҳои байналмилалии ҳуқуқи башар, ки дар ҷараёни низои мусаллаҳона содир шудааст**

Барқасдона вайрон кардани меъёрҳои байналмилалии ҳуқуқи башар, ки дар ҷараёни низои мусаллаҳона содир шудааст, ҳамчун ҷиноят дар моддаи 403 КҔ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 2

қисм иборат мебошад: барқасдона вайрон кардани меъёрҳои байналмилалии ҳукуки башар, ки дар вақти низои мусаллаҳонаи байналмилалӣ ё дохилӣ содир шудааст, яъне ҳамла ба аҳолии мулкӣ ё шахсони алоҳидаи мулкӣ, ҳучуми дорои хусусияти интихобнагардида, ки ба манфиати аҳолии мулкӣ, ё иншооти мулкӣ даҳолат меқунад, ҳучум ба дастгоҳҳо ё иншооте, ки дорои нерӯйи хавфнок мебошад, ҳучум ба шахсе, ки иштироки ҳудро дар амалиёти ҷангӣ қатъ кардааст, ба манбаи ҳучум қарор додани маҳалли муҳофизат-нашаванда ва минтақаҳои ғайринизомӣ гардонидашуда, аз байн бурдан ё осеб расонидан ба ёдгориҳои таъриҳӣ, асарҳои санъат ё маҳалҳои адой расму русуми динӣ, ки ёдгории фарҳангӣ ё маънавии ҳалқҳо мебошад, аҳдшиканона истифода бурдани нишонаҳои фарқунандай Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар ва дигар нишонаҳои ҳимоявӣ ва бонгҳое (ишоратҳое), ки мутобиқи ҳукуки байналмилалии башар эътироф шудааст, аз ҷониби давлати забткунанда аз як ҷо ба ҷойи дигар интиқол додани қисми аҳолии мулкӣ ба ҳудуде, ки аз ҷониби он забт шудааст ё депортатсияи он ё интиқол додани як қисм ё тамоми аҳолии ҳудуди забтшуда дар доираи ҳамин минтақа ё берун аз ҳудуди он, беасос дароз кардани муҳлати репатриатсияи асирони ҳарбӣ ё шахсони мулкӣ, истифодаи амалияи апартейт ё дигар кирдорҳои ғайрибашардӯстона ё пастзананда, ки шаъни шахсиятро таҳқир мекунад ва ба дискриминатсияи наҷодӣ асос ёфта ва боиси марг гардидааст ё зарари назаррас ба ҳолати ҷисмонӣ ё рӯҳии ҳама гуна шаҳс зарари ҷиддӣ расонидааст ё зиёни қалон ворид намудааст.

Конвенсияҳо ва дигар санадҳои байналмилалӣ оид ба қонунҳо ва одатҳои ҷангро ба танзим дароранд, ки то ҳанӯз эътибори қонуни ҳаммияти ҳудро нигоҳ доштанд, инҳо мебошанд: Эъломияи ҷангӣ баҳрӣ, ки дар Париж 16-уми апрели соли 1856 ба имзо расидааст; Эъломия дар бораи бекор кардани истифодаи тирҳои тарканд ва сӯзонанда, ки дар Санкт-Петербург 11-уми деқабри соли 1868 ба имзо расидааст; Эъломия дар бораи манъ кардани истифодаи тирҳои дар бадани инсон гардишкунанда, ки соли 1899 дар Гаага имзо шудааст; Конвенсияҳои Гаагаи дар соли 1907 қабулшуда (оид ба оғози амалиётҳои ҷангӣ; оид ба қонунҳо ва одатҳои ҷанг дар ҳушӯӣ; оид ба вазъи қишиҳои тичоратии душман дар оғози ҷанг ва ғ.); Эъломияи қонуни ҷангӣ баҳрӣ, ки 26-уми феврали соли 1909 дар Лондон ба имзо расидааст; Протоколи Женева аз 17 июни соли 1925 оид ба манъи истифодаи воситаҳои ҳимоявӣ, заҳролуд ва бактериологии дар бурдани ҷанг; Қоидаҳо оид ба амалҳои қишиҳои зериобӣ нисбати қишиҳои тичоратии душман дар замони ҷанг, замима ба протокол дар Лондон 6-уми ноябриси соли 1936 ба имзо расид; Конвенсияҳои Женева соли 1949 оид ба

хифзи курбониёни чанг (доир ба беҳтар намудани тақдири ҷабрдиагон ва беморон дар қувваҳои мусаллаҳи амалкунанда; беҳбуд намудани тақдири курбониён, беморон ва ҷабрдиагон аз қиштии фарқшуда, аз ҳайати қувваҳои мусаллаҳи дар баҳр қарордошта; доир ба муносибат бо асирони ҳарбӣ; оид ба хифзи шаҳрвандон дар замони чанг); Конвенсияи Гаага аз 14 майи соли 1954 оид ба хифзи арзишҳои фарҳангӣ дар натиҷаи низоъҳои мусаллаҳона (Паймони Рерих) ва ғайра.

Объекти бевоситай ҷинояте, ки бо моддаи 403 КҶ пешбинӣ гардидааст, ин муносибатҳои мебошанд, ки усулу воситаҳои бурдани чангро аз рӯйи меъёрҳои ҳуқуқи байналмилаӣ ба танзим дароварда мешаванд ва объекти иловагӣ бошад, ҳаёти шумораи номуайяни сокинони кишвар мебошад.

Тарафи объективии ҷинояти таҳлилшаванд бо вайрон карданни меъёрҳои байналмилалии ҳуқуқи башар, ки дар вақти низои мусаллаҳонаи байналмилаӣ ё дохилӣ содир шудаанд, ки метавонанд дар ҳаракатҳои зерин изҳор гарданд:

- дар ҳамла ба аҳолии шаҳрвандон ё шаҳрвандони инфиродӣ;
- дар ҳамлаи ҳусусияти ғайринтиҳоӣ, ки ба аҳолии шаҳрвандон ё объектҳои шаҳрвандӣ таъсир мерасонанд;
- дар ҳамла ба дастгоҳҳо ё иншооте, ки дорои нерӯйи ҳавфнок мебошад;
- дар ҳамла ба шахсе, ки иштироки ҳудро дар амалиёти чангӣ қатъ кардааст;
- ба манбаи ҳамла қарор додани маҳалли муҳофизатнашаванда ва минтақаҳои ғайринизомӣ гардонидашуда;
- аз байн бурдан ё осеб расонидан ба ёдгориҳои таъриҳӣ, асарҳои санъат ё маҳалҳои адои расму русуми динӣ, ки ёдгории фарҳангӣ ё маънавии ҳалқҳо мебошад;
- аҳдисиканона истифода бурдани нишонаҳои фарқунандаи Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар ва дигар нишонаҳои ҳимояӣ ва бонгҳое (ишоратҳое), ки мутобики ҳуқуқи байналмилалии башар эътироф шудааст;
- аз ҷониби давлати забткунанда аз як ҷои дигар интиқол додани қисми аҳолии гражданиӣ ба ҳудуде, ки аз ҷониби он забт шудааст ё депортатсияи он ё интиқол додани як қисм ё тамоми аҳолии ҳудуди забтшуда дар доираи ҳамин минтақа ё берун аз ҳудуди он;
- бесос дароз кардани муҳлати репатриатсияи асирони ҳарбӣ ё шахсони гражданиӣ;
- истифодаи амалии апартеит ё дигар кирдорҳои ғайрибашардӯстона ё пастананда, ки шаъни шахсиятро таҳқир мекунад ва ба дискриминатсияи наҷодӣ асос ёфта, боиси марг гардидааст, ё

зарари назаррас ба ҳолати чисмонӣ ё рӯҳии ҳама гуна шахс зарари ҷиддӣ расонидааст ё зиёни калон ворид намудааст.

Таркиби ҳолати вазнинкунанда (қисми 2 моддаи 403 КҶ ҶТ) барои вайрон кардани меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалии башар, ки дар вақти муҳолифати мусаллаҳонаи байналмилалӣ ё дохилӣ содир шуда, ба муқобили шахсоне равона гардидааст, ки дар амалиёти ҳарбӣ иштирок намекунад ё дорои воситаи ҳимоя намебошанд, инчунин ба муқобили заҳмиён, беморон, ҳамчунин ба муқобили ҳайати шахсии табион ва рӯҳониён, қисмҳои санитарӣ ё воситаи нақлиёти санитарӣ, муқобили асирони ҳарбӣ, шахсони мулкӣ, ахолии мулкӣ, ки дар минтақаҳои забтшуда ё дар минтақаҳои амалиёти ҳарбӣ қарор доранд, ба муқобили гурезаҳо ва апатритҳо, ҳамчунин ба муқобили дигар шахсоне, ки ҳангоми амалиёти ҳарбӣ аз ҳимоя истифода мебаранд ва он дар кирдорҳои зерин ифода ёфтааст:

а) қину азоб додан ё муомилаи ғайриинсонӣ, ки тачрибаҳои биологии ба одамон татбиқкардашударо дар бар мегирад;

б) расонидани азобу шиканҷаи вазнин ё амале, ки ба ҳолати чисмонӣ ва рӯҳӣ таҳдид мекунад;

в) маҷбур намудани асири ҳарбӣ ё шахси пуштибонро ба хизмат ба қувваҳои мусаллаҳи рақиб;

г) маҳрум кардани асири ҳарбӣ ё шахси дигари пуштибонро аз ҳуқуқи мурофиаи судии бегараз ва мӯтадил;

д) депортатсия ё бадарғаи ғайриқонунӣ ё дастгир кардани шахсони таҳти пуштибон қароргиранда;

е) гаравгонгирӣ;

ж) худсарона расонидани ҳаробкориҳо ба миқъёси калон ё аз худ кардани молу мулке, ки аз нуқтаи назари ҳарбӣ зарур нестанд.

Муносибати бераҳмона бо асирони ҳарбӣ тибқи моддаи 50 Конвенсия доир ба беҳтар намудани дараҷаи ҷабрдидағон ва беморон дар қувваҳои мусаллаҳи амалкунанда (Конвенсияи 1) ва моддаи 51 Конвенсия беҳбуд намудани тақдири қурбониён, беморон ва ҷабрдидағон аз киштии гарӯшуда, аз ҳайати қувваҳои мусаллаҳи дар баҳр қарордошта (Конвенсияи II) метавонанд зохир гарданد дар: қасдана аз ҳаёт маҳрум кардан, шиканҷа, муомилаи ғайриинсонӣ, аз ҷумла гузаронидани тачрибаҳои биологӣ, қасдана расонидани зарари вазнин ба саломатӣ. Илова бар ин, мутобики моддаи 130 Конвенсия доир ба муносибат бо асирони ҳарбӣ (Конвенсияи III), он метавонад дар маҷbur кардани асирони ҳарбӣ барои хизмат дар қувваҳои мусаллаҳи душман ё маҳрум кардани ӯ тафтиши судии одилона ва холисона зохир гардад. Мутобики Протоколи 1 ба Конвенсияҳои Женеваи дар боло зикршуда, инчунин метавонад дар татбиқи тачрибаи апартеид (сиёсати зӯран тақсим

кардани мардуми як кишвар дар асоси табъизи нажодӣ) ва дигар амалҳои гайриинсонӣ ва таҳкиркунандай шаъну шараф, ки дар асоси табъизи нажодӣ зохир гардад ва ғ.

Асирони ҳарбӣ – шахсоне ҳастанд, ки таҳти ҳокимиюти яке аз давлати дар ҳолати душмани қарордошта қарор доранд. Ба онҳо доҳил мешаванд: хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи амалкунанда; ҳайати шаҳсии гурӯҳҳои ихтиёри; партизанон; шахсоне, ки заҳмдоронро ва молу мулки ҷангваронро нигоҳубин менамоянд ва бевосита дар ҷанг иштирок намекунанд ва гайраҳо. Низоми асирии ҳарбиро асосан аз ҷониби Конвенсияи Женева (III) «Дар бораи муносибат бо асирони ҳарбӣ» соли 1949, ки муносибати инсондӯстонаро муайян мекунад.

Аҳолии шаҳрвандие, ки дар ҷанг иштирок намекунанд, бояд даҳлнопазир бошанд. Муносибати беражмона бо аҳолии шаҳрвандӣ аз рӯйи ҳусусиятҳои объективии он метавонад бо муносибати беражмона бо асирони ҳарбӣ монанд карда шавад. Аз ҷумла, он метавонад дар гирифтан ба гаравгон; ҳабс намудан (моддаи 147 Конвенсияи барои ҳифзи аҳолии шаҳрвандӣ дар замони ҷанг - Конвенсияи IV); дар маҷбуран ба фоҳишагӣ ё зӯроварии но-матлуб дар ҳар шаклҳои он; таъхири беасоси ба ватан баргардонидани асирони ҳарбӣ ё шаҳрвандон (Протоколи иловагии 1-уми соли 1977 ба Конвенсияи Женеваи соли 1949) зохир гардад. Дар барабари ин, ба аҳолии шаҳрвандӣ шахсоне доҳил мешаванд, ки дар задухӯрдҳои мусаллаҳона иштирок накарданд.

Департатсия маънои интиқоли зӯроварона, ҳориҷ кардани ҳама ё қисми аҳолӣ аз ҳудуди истиқоматии доимии онҳо мебошад. Форат намудани молу мулки милӣ дар ҳудуди ишғолкарда маънои бевосита содир намудани нобудкуниҳо, ҳаробкориҳо, форатгариҳо ва ба соҳибияти ҳуд гардонидани молу мулки тарафи дигарро аз тарафи яке аз ҷангкунандагон мебошад.

Вазъияти содир кардани ҷиноят ҳангоми содир намудани кирдорҳои дар боло зикрнамуда ҳамчун аломати ҳатмии тарафи объективии ҷинояти баррасишаванда баромад мекунад, яъне вазъияти низоми мусаллаҳона.

Тарафи субъективии ин ҷиноят гуноҳ дар шакли қасд тавсиф меёбад. Ангеза ва мақсад барои бандубости ҷинояти баррасишаванда аҳаммият надорад.

Субъекти ин ҷиноят шаҳси воқеии мукаллафе буда метавонад, ки дар вакти содиркунии ҷиноят ба синни 16 расидааст.

Ҷинояти баррасишаванда, ҳаммаи қисмҳои он ба категорияи ҷинояти маҳсусан вазнин доҳил мешаванд.

**Барқасдана вайрон кардани меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалии  
башар, ки дар вақти мухолифати мусаллаҳонаи байналмилалий ё  
дохилий бо таҳдид ба саломатӣ содир шудааст ё боиси осеби ҷисмонӣ  
гардидааст**

Барқасдана вайрон кардани меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалии башар, ки дар вақти мухолифати мусаллаҳонаи байналмилалий ё дохилий бо таҳдид ба саломатӣ содир шудааст ё боиси осеби ҷисмонӣ гардидааст: нисбати шахсоне, ки дар таҳти ҳокимияти тарафи муқобил қарор доранд, шахсони дастгиришуда ё бо ин ё он сабаб аз озодӣ маҳрум шуда, истифода бурдани ҳама гуна навъи амалиёти тиббӣ, ки мутобики вазъи саломатӣ шахсони зикргардида ба он зарурат надоранд ва он ба меъёрҳои умумиқабулгардида тиббӣ, ки ҳангоми ҳолатҳои аз ҷиҳати тиббӣ шабех нисбат ба шаҳрвандони давлате, ки чунин амалро анҷом медиҳанд истифода бурда мешаванд, мувоғиқ нестанд, аз ҷумла ҳатто бо розигии онҳо нисбат ба чунин шахсони истифода бурдани амале, ки боиси осеби ҷисмонӣ гардидааст, гузаронидани таҷрибаҳои тиббӣ ё илмӣ, амалиёт оид ба ҷудо карда гирифтани бофтаҳо ё узв барои ба дигар кас шинонидани онҳо.

Объекти бевоситай ҷинояти пешбининамудаи моддаи 404 КҶ муносибатҳои батанзимдаровардашудаи ҳуқуқи байналмилалий доир ба истифодай воситаҳо ва усуљҳои бурдани ҷанг мебошад.

Тарафи объективии ҷинояти баррасишаванд ба ҳаракатҳои зерин тавсиф меёбад:

- истифода бурдани ҳама гуна навъи амалиёти тиббӣ, ки мутобики вазъи саломатии шахсони зикргардида ба он зарурат надоранд ва он ба меъёрҳои умумиқабулгардида тиббӣ, ки ҳангоми ҳолатҳои аз ҷиҳати тиббӣ шабех нисбат ба шаҳрвандони давлате, ки чунин амалро анҷом медиҳанд, истифода бурда мешаванд, мувоғиқ нестанд;

- истифода бурдан ҳатто бо розигии онҳо нисбат ба чунин шахсон истифода бурдани амале, ки боиси осеби ҷисмонӣ гардидааст, гузаронидани таҷрибаҳои тиббӣ ё илмӣ, амалиёт оид ба ҷудо карда гирифтани бофтаҳо ё узв барои ба дигар кас шинонидани онҳо.

Тарафи субъективии ин ҷиноят гуноҳ дар шакли қасд тавсиф меёбад. Ангеза ва мақсад барои бандубости ҷинояти баррасишаванд аҳаммият надорад.

Субъекти ҷинояти баррасишаванд махсус мебошад, яъне корманди тиб ё дигар корманди илмии муассисаи тибии ки-

шваре, ки дар худуди он дастгиршудагон, хабсшудагон ва дигар шахсон дар ҳокимиияти душман қарор доранд.

Чинояти баррасиshawанда ба категорияи чинояти вазнин дохил мешавад.

### **Дигар қонуншиканиҳои меъёри байналмилалии ҳуқуки башар**

Дигар қонуншиканиҳои меъёри байналмилалии ҳуқуки башар ҳамчун чиноят дар моддаи 405 КҶ ҶТ мукаррар гардидааст: ҳангоми мавҷуд набудани аломатҳои чиноятаҳои пешбининамудаи моддаҳои 403 ва 404 ҳамин Кодекс, толонгарӣ, яъне дар вазъияти ҷанг соҳиб шудан ба молу мулки шахсони фавтида ё заҳмиён, ҳамчунин молу мулки шаҳрвандон, ки дар минтақаҳои амалиёти ҳарбӣ мононда шудаанд, истифодаи шахсони зикргардид ба ҷарӣ ҳимояи қӯшуни худ ё иншоот аз амалиёти ҳарбӣ, дар амалиёти ҳарбӣ ё муҳолифати мусаллаҳона истифода бурдани восита ва маводе, ки тибқи шартномаҳои байналмилалий манъ шудаанд, истифодаи силоҳи қатли ом, ки мутобики шартномаи байналмилалий манъ шудааст.

Объекти бевоситаи чинояти пешбининамудаи моддаи 405 КҶ муносибатҳои батанзимдаровардашудаи ҳуқуки байналмилалий доир ба истифодаи воситаҳо ва усулҳои бурдани ҷанг мебошад.

Тарафи объективии чинояти баррасиshawанда бо ҳаракатҳои зерин тавсиф мейбад:

- толонгарӣ, яъне дар вазъияти ҷангӣ соҳиб шудан ба молу мулки шахсони фавтида ё заҳмиён, ҳамчунин молу мулки шаҳрвандон, ки дар минтақаҳои амалиёти ҳарбӣ монда шудаанд;

- истифоди шахсони зикргардид ба ҷарӣ аз амалиёти ҳарбӣ ҳимояи қувваҳои худ ё иншоот, дар амалиёти ҳарбӣ ё муҳолифати мусаллаҳона;

- истифода бурдани восита ва маводе, ки тибқи шартномаҳои байналмилалий манъ шуданд;

- истифодаи силоҳи қатли ом, ки мутобики шартномаи байналмилалий манъ шудааст.

Маҳдудиятҳои истифодаи усулҳои муайянӣ ҷанг дар низои мусаллаҳ дар як қатор шартномаҳои байналмилалий дарҷ гардидаанд: Протоколи Женева аз 17-уми июни соли 1925 оид ба манъи истифодаи воситаҳои химияӣ, заҳролуд ва бактериологии дар бурдани ҷанг; Конвенсия оид ба манъ ва маҳдуд кардани истифодаи навъҳои алоҳидай силоҳҳои анъанавии соли 1981, ки дар бар мегиранд: силоҳи таъсири "ғайриинтиҳобӣ" дошта, ки қувваи зарари он наметавонад танҳо ба ҳадафҳои ҳарбии пешакӣ интиҳоб карда расонида шавад; силоҳ, лавозимоти ҷангӣ ва моддаҳое, ки қобилияти

расонидани зарари аз хад зиёд, расонидани азобу укубат ё ногузир будани фавти одамони захмдор, инчунин хусусият хиёнаткорона доранд.

Қонунгузор чавобгариро барои дигар қонунвайронкуниҳо ва вайрон кардани одатҳои ҷанг, аммо танҳо барои ҳолатҳои пешбининамудаи уҳдадориҳои байналмилалии қонунии ҶТ пешбинӣ менамояд (масалан, интиқоли маҷбурии асирони ҳарбӣ ба корхонаҳои истеҳсолкунандай силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, дигар таҷҳизоти низомӣ ё корҳои мудофиавӣ дар наздикии хати ҷанг).

Чинояти баррасиshawанда барои истифодаи силоҳи қатли ом, ки бо шартномаҳои байналмилалӣ манъ шудааст, чавобгариро пешбинӣ менамояд. Чиноят аз лаҳзай сар додани ракетаи дорои ҷунин силоҳ, парвози ҳавопаймои бо ин силоҳ ва сар додани моддаҳои заҳролуд ё бактериологӣ ба сӯи душман хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии ин чиноят гуноҳ дар шакли қасд тавсиф меёбад. Ангеза ва мақсад барои бандубости чинояти баррасиshawанда аҳаммият надорад.

Субъекти ин чиноят шахси воқеии мукаллафе буда метавонад, ки дар вақти содиркунии чиноят ба синни 16 расидааст.

Чинояти баррасиshawанда ба категорияи чинояти маҳсусан вазнин дохил мешавад.

#### § 4. Чинояташро ба муқобили амнияти инсоният

##### Генотсид

Генотсид ҳамчун чиноят дар моддаи 398 КҔ ҶТ муқаррар гардидааст: кирдорҳое, ки ба пурра ё қисман маҳв соҳтани гурӯҳи миллӣ, этникӣ, наҷодӣ ё динӣ бо роҳи пурра ё қисман қир кардани онҳо, зӯроварона монеъ шудан ба таваллуди кӯдак равона гардидаанд, ё аз як гурӯҳи одамон ба дигаре додани кӯдакон, расонидани зарари вазнин ба саломатии онҳо ё фароҳам овардани ҷунин шароити зиндагие, ки ба нобудкунии ҷисмонии аъзои ин гурӯҳ нигаронида шудаанд.

Мутобики Конвенсияи СММ «Дар бораи огоҳии генотсид ва ҷазо оид ба содир кардани он» аз 9-уми декабря соли 1948, генотсид ин амалест, ки ба пурра ё қисман вайрон кардани гурӯҳҳои миллӣ, этникӣ, наҷодӣ ва динӣ, ки метавонанд дар шаклҳои зерин изҳор гарданд:

- күштани аъзои ҷунин гурӯҳ;
- расонидани зарари вазнин ба саломатии аъзоёни миллӣ, этникӣ, наҷодӣ ё гурӯҳи динии одамон;

- барои ҳар гурӯҳ қасдана фароҳам овардани шароити зисте, ки пурра ё қисман ба нобудии он равона шудаанд;

- тадбирхое, ки барои пешгирии таваллуд дар муҳити чунин гурӯҳ равона шудаанд;

- интиқоли маҷбурии кӯдакони як гурӯҳ ба гурӯҳи дигар.

Объекти бевоситаи ҷинояти баррасишаванда ҳаёт ва саломатии гурӯҳи миллӣ, этникӣ, најодӣ ва динӣ мебошад.

Ҷабрдидаи ин ҷиноят як гурӯҳи миллӣ, этникӣ, најодӣ ва динӣ мебошад.

Тарафи объективии ҷинояти таҳлилшаванда бо содир намудани яке аз намудҳои ҳаракатҳои зерин тавсиф меёбад:

а) пурра ё қисман ба қатл расонидани аъзоёни миллӣ, этникӣ, најодӣ ё гурӯҳи динии одамон;

б) расонидани зарари вазнин ба саломатии аъзоёни миллӣ, этникӣ, најодӣ ё гурӯҳи динии одамон;

в) маҷбурий халал расонидан барои бачазоӣ (зоиш) дар байни гурӯҳи одамони дар боло номбаршуда;

г) маҷбурий додани бачаҳо, ки дар байни гурӯҳи одамони дар боло номбаршуда таваллуд шудаанд, ба намояндагони дигари гурӯҳи одамони миллӣ, этникӣ, најодӣ ё динӣ;

д) таъмин намудани шароити дигари ҳаётие, ки барои маҳви ҷисмонии аъзоёни миллӣ, этникӣ, најодӣ ё гурӯҳи динӣ равона карда шудаанд.

Гурӯҳи миллии одамон гуфта, мансубияти гурӯҳи одамон ба миллати муайян тааллук дошта, новобаста аз ҳудуди зисти онҳо фаҳмида мешавад.

Мағҳуми «миллат» бошад, аз ҷиҳати таъриҳӣ ба вучуд омадани гурӯҳи одамоне, ки бо умумияти забон, хислат ва маданияти рӯҳӣ, ҳудуди зист ва дигар ҳусусиятҳои тарзи зиндагӣ ва анъанаҳо баҳо додашаванда фаҳмида мешавад.

Гурӯҳи этникӣ гуфта, гурӯҳи одамоне, ки мансубияти аъзоёни онҳо ба ягон ҳалқ алоқа (тааллук) дошта фаҳмида мешавад.

Гурӯҳи најодӣ гуфта, гурӯҳи одамоне, ки бо маҷмӯи нишонаҳои берунаи дуюмдарача (ранги пӯст, мӯйсар, ҷашм, қад ва гайраҳо) ва дигар ҳусусиятҳои таъриҳӣ ба вучудомада, баҳододашаванда фаҳмида мешавад.

Гурӯҳи динӣ гуфта, умумияти муайянни одамоне фаҳмида мешавад, ки дини ба ҳуд мувоғикро эътиқод кардаанд.

Маҷбурий халал расонидан барои бачазоӣ гуфта, ахта ва қисирмонӣ кардан, бар хилоғи иродай зан қатъи сунъии ҳомиладорӣ, инчунин содир кардани амалиёти ҳусусияти маҷбуридошта, ки барои роҳ надодани бачазоӣ дар байни гурӯҳи одамони дар боло номбаршуда фаҳмида мешавад.

Мачбурий додани бачаҳое, ки дар байни гурӯҳи одамони дар боло номбаршуда таваллуд шудаанд, ба намояндагони дигари гурӯҳи одамони миллӣ, этникӣ, находӣ ё динӣ гуфта, гирифтани бачаҳо аз волидайни (падару модар ё шахсони онҳоро ивазкунанда) онҳо, ба муқобили иродай онҳо ва додани (ройгон ё гайриройгон), ба шахсони дигар, ки авлоди онҳо ба шумор намераванд, фаҳмида мешавад.

Таъмин намудани шароити дигари ҳаётие, ки барои маҳви ҷисмонии аъзоёни миллӣ, этникӣ, находӣ ё гурӯҳи динӣ равона карда шудаанд гуфта, баамалбарории чора ва ё ҷорабиниҳое, ки фавти одамонро ногузир мекунад, фаҳмида мешавад. Ин ҷорабиниҳо пеш аз ҳама ба воситаи моддаҳои заҳролуди радиоактивӣ, химиявӣ, биологӣ заҳролуд кардани олами табиате, ки аз он гурӯҳҳои дар боло зикргардида гизогиранд мебошанд, ва манъ кардани фаъолияте, ки сарчашмаи асосии нигоҳдории зиндагии гурӯҳи одамони дар боло номбаршуда ва гайраҳо мебошад<sup>100</sup>.

Аз лаҳзаи ба вучуд омадани оқибатҳои дар қонун зикргардида ҷинояти мазкур хотимаёфта ҳисобида мешавад. Дар ҳолати ҷой надоштани алоқаи сабабӣ байни кирдор ва оқибат, кирдор таркиби генотсиdro ташкил намедиҳад.

Тарафи субъективии ҷинояти мазкур бо қасди бевосита тавсиф меёбад, зеро шахси гунахгор дарк менамояд, ки кирдорҳои пешбинишудаи моддаи 398 Кодекси ҷиноятиро анҷом медиҳад ва ҳоҳони он оқибатҳо мебошад.

Субъекти ин ҷиноят шахси воқеии мукаллафе буда метавонад, ки дар вақти содиркунни ҷиноят ба синни 16 расидааст.

Ҷинояти баррасиshawанда ба категорияи ҷинояти маҳсусан вазнин доҳил мешавад.

## Биотсид

Биотсид ҳамчун ҷиноят дар моддаи 399 КҔ ҔТ муқаррар гардидааст.

Биотсид гуфта, истифодаи силоҳи зарравӣ, нейтронӣ, химиявӣ, биологӣ (бактериологӣ), иқлими ё силоҳи дигари қатли ом бо мақсади нобуд кардани мардум ва муҳити зист фаҳмида мешавад.

Объекти бевоситаи ҷинояти баррасиshawанда ҳаёт ва саломатии одамон ва муҳити экологӣ мебошад. Ба ҷамъият ҳавнокии ин ҷиноят дар марғи гурӯҳи зиёди одамон, несту нобуд, заҳролудшавии ҳайвоноту наботовт ва олами муҳити атрофи як қисми муайянни курраи замин зоҳир мегардад.

<sup>100</sup> Тафсир ба КҔ ҔТ / Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 1083.

Мафхумҳои силоҳи зарравӣ, нейтронӣ, химиявӣ, биологӣ (бактериологӣ), иқлими ё силоҳи дигари қатли ом дар таҳлили моддаи 397 КЧ оварда шудааст.

Муҳити зист гуфта, муҳити зисти инсон, мачмӯи ҷузъиёти муҳити табии, объектҳои табии ва табиии антропогенӣ, инчунин объектҳои антропогенӣ фаҳмида мешавад.

Тарафи объективии ҷинояти мазкур - истифодаи силоҳи зарравӣ, нейтронӣ, химиявӣ, биологӣ (бактериологӣ), иқлими ё силоҳи дигари қатли ом тавсиф меёбад.

Тарафи субъективии ҷинояти мазкур бо қасди бевосита тавсиф меёбад, зеро шахси гунаҳгор дарк менамояд, ки кирдорҳои пешбинишуудаи моддаи 399 Кодекси ҷиноятиро анҷом медиҳад ва ҳоҳони он мебошад.

Аломати ҳатмии тарафи субъективии ҷинояти мазкур мақсади маҳсуси он, яъне нобуд карданӣ мардум ва муҳити зист баромад мекунад. Дар ҳолати мавҷуд набудани чунин мақсад, ҷиноят таркиби биотсиdro ташкил намедиҳад ва он ҳаркети умумиро пайдо мекунад.

Субъекти ин ҷиноят шахси воқеии муқаллафе буда метавонад, ки дар вақти содиркуни ҷиноят ба синни 16 расидааст.

Ҷинояти мазкур ба категорияи ҷинояти маҳсусан вазнин доҳил мешавад.

## Экотсид

Экотсид ҳамчун ҷиноят дар моддаи 400 КЧ ҶТ муқаррар гардидааст.

Тибқи моддаи 10 Қонуни ҟТ «Дар бораи ҳифзи табиат» аз 27 декабри соли 1993 ҳар як шаҳрванди ҟТ ҳукуқ дорад дар шароити аз ҷиҳати экологӣ барои ҳаёт ва саломатии вай мусоид зиндагӣ кунад.

Ин ҳукуқ бо амалҳои зерин таъмин мешавад:

- бо риояи талаботи экологӣ дар мавриди ҷойгиркуни қувваҳои истеҳсолкунанда, корхонаю иншоотҳо ва дигар объектҳое, ки ба муҳити зист таъсир расонида метавонанд, инчунин ҳангоми балоиҳагирии комплексҳои минтақавӣ-истеҳсолӣ, тараққии истеҳсолот, қишоварзӣ, энергетика, нақлиёт ва дигар соҳаҳои ҳочагии ҳалқ.

Аз ҷониби шаҳрвандон бар зарари табиат, ҳукуку манфиатҳои қонуни корхонаҳо, ташкилоту муассисаҳо ва шаҳрвандони дигар истифода бурдани муҳити зист манъ аст.

Экотсид ҳамчун маҳви оммавии олами наботот ё ҳайвонот, заҳролудкуни атмосфера ё захираҳои об, инчунин анҷоми кирдорҳои дигаре, ки фалокати экологиро ба вучуд оварда метавонанд, фаҳмида мешавад.

Ба чамъият хавфнокии экотсид дар он зохир мегардад, ки ба муҳити табиати ихотакарда, ки асоси чойи зисти одамон мебошад, барои инкишофи устувори иҷтимоӣ-иктисодии мамлакат ва ҷомеа, инчунин барои нигоҳдории ирсияти (генофонди) ҳалқ, олами ҳайвонот ва растаний зарари қалон расонад.

Объекти бевоситаи чинояти баррасишаандаги шароити зисти амнияти системаи экологии минтақаи даҳлдор мебошад.

Предмети чинояти мазкур олами наботот, олами ҳайвонот, атмосфера ва захираҳои обӣ баромад мекунад.

Тарафи объективии экотсид бо маҳви оммавии олами наботот ё ҳайвонот, заҳролудкуни атмосфера ё захираҳои об, инчунин анҷоми кирдорҳои дигаре, ки фалокати экологиро ба вучӯд оварда метавонанд тавсиф мейбад.

Маҳви оммавии олами наботот ё ҳайвонот гуфта, нобуд кардани системаи экологии минтақаҳои алоҳида, ки аз байн бурдани растаниҳо ё марги оммавии намояндагони олами ҳайвоноти дар ҳудуди он қарордошта ногузир ба вучӯд меорад, фаҳмида мешавад.

Заҳролудкуни атмосфера ё захираҳои об гуфта, сер намудани ҳавои атмосфера ва сарчаашмаҳои об бо миқдори зиёди моддаҳои токсикӣ, ки ба дучори бемориҳои вазнин ё марги организмҳои зинда ва пеш аз ҳама инсонро оварда мерасонад, фаҳмида мешавад.

Дар зери мағҳуми анҷоми кирдорҳои дигаре, ки фалокати экологиро ба вучӯд оварда метавонанд - ифлоскуни об ва (ё) ҳаво ба андозаи зиёд аз меъёрҳои муқарраршудаи санитарӣ ифода мейбад, изҳор мегардад.

Аз рӯи соҳти конструксия таркиби чинояти экотсид моддӣ мебошад, яъне аз лаҳзаи оғози оқибатҳои дар моддаи 400 КЧ ҶТ нишондодашуда ба монанди: маҳви оммавии олами набототу ҳайвонот, заҳролудкуни атмосфера ё захираҳои об, инчунин анҷоми кирдорҳои дигаре, ки фалокати экологиро ба вучӯд оварда метавонанд хотимаёфта ҳисобида мешавад. Бинобар ин, бояд алоқаи сабабӣ байни кирдор ва оқибати ба чамъият хавфнок ҷой дошта бошад.

Тарафи субъективии чинояти мазкур бо гуноҳ дар шакли қасд тавсиф мейбад, зеро шахси гунаҳгор дарк менамояд, ки маҳви оммавии олами наботот ё ҳайвонот, заҳролудкуни атмосфера ё захираҳои об анҷом медиҳад, оқибатҳои фалокати экологиро пешбинӣ менамояд, ҳоҳони фаро расидани он ё дидаву дониста ба ин оқибатҳо роҳ медиҳад, ё ба онҳо беэътиноёна муносибат мена-мояд.

Субъекти ин чиноят шахси воқеии мукаллафе буда метавонад, ки дар вақти содиркуни чиноят ба синни 16 расидааст.

Чинояти мазкур ба категорияи чинояти маҳсусан вазнин доҳил мешавад.



**А М Р И**  
**ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**  
**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**  
**ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

I. В связи с принятием нового Уголовного кодекса Республики Таджикистан и для разработки комментарий к Уголовному кодексу Республики Таджикистан создать рабочую группу в составе:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Салихов М.С.    | - Руководитель исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан – руководитель рабочей группы.  |
| 2. Юсупова С.О.    | - Проректор и заведующая кафедрой Уголовного права и процесса Налогово-правового института, кандидат юридических наук – руководитель редакционной коллегии. |
| 3. Шаропов С.Ш     | - Генеральный прокурор Республики Таджикистан, доктор юридических наук – член редакционной коллегии.  |
| 4. Бабаджанов И.Х. | - Старший советник Президента Республики Таджикистан – член редакционной коллегии.  |
| 5. Шарипов Т.      | - Заместитель декана Юридического факультета Национального университета, кандидат юридических наук – член редакционной коллегии.                            |
| 6. Салиев К.Х.     | - Начальник кафедры уголовного права Высшей школы Министерства внутренних дел Республики Таджикистан – член редакционной коллегии.                          |

7. Ашурев М.К. - Председатель Комитета Маджлиси Оли Республики Таджикистан
8. Шоев Ш.Т. - Первый заместитель Министра юстиции Республики Таджикистан
9. Зониров Ш.Ю. - Советник Президента Республики Таджикистан.
10. Салимов Ю.С. - Заместитель Председателя Верховного Суда, Председатель военной коллегии Верховного Суда Республики Таджикистан.
11. Рахимов Р.Х. - Заместитель Начальника УБЭП Министерства внутренних дел Республики Таджикистан.
12. Салимов Ш.О. - Прокурор города Душанбе.
13. Шафиков М. - Начальник следственного управления Министерства безопасности Республики Таджикистан.
14. Кабакова Л.А. - Судья Верховного Суда Республики Таджикистан.

Президент  
Республики Таджикистан

Э.Рахмонов

г. Душанбе  
13 июля 1998 года  
№ РП-662

# **МУНДАРИЧА**

## **БОБИ XXXIII. ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ АМНИЯТИ ЭКОЛОГИЙ ВА МУХИТИ ЗИСТ**

§ 1. Тавсифи умумии чиноятхо ба муқобили амнияти экологӣ ва муҳити зист.....	7
§ 2. Чиноятҳои экологии умумӣ, ки дар пуррагӣ ба тамоми муҳити табиат таҷовуз мекунад .....	13
§ 3. Чиноятҳои экологии маҳсус, ки ба континентҳои табиии алоҳидай табиат (ҳайвоноту набутот) таҷовуз мекунанд.....	32

## **БОБИ XXXIV. ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ ТАРТИБОТИ ҶАМЬИЯТӢ ВА АҲЛОҚ**

§ 1. Тавсифи умумии чиноятхо ба муқобили тартиботи ҷамъиятӣ ва аҳлоқ.....	60
§ 2. Чиноятҳо ба муқобили тартиботи ҷамъиятӣ.....	62
§ 3. Чиноятҳо ба муқобили аҳлоқ.....	71

## **БОБИ XXXV. ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ МОЛИКИЯТ**

§ 1. Тавсифи умумии чиноятхо ба муқобили моликият .....	93
§ 2. Чиноятҳо ба муқобили моликият, ки алломатҳои тасарруфро доро мебошанд .....	94
§ 3. Чиноятҳо ба муқобили моликият, ки алломатҳои тасарруфро доро намебошанд .....	152

## **БОБИ XXXVI. ЧИНОЯТХО ДАР СОҲАИ ФАҶОЛИЯТИ ИҚТисодӣ**

§ 1. Тавсифи умумии чиноятхо дар соҳаи фаҷолияти иқтисодӣ .....	159
§ 2. Чиноятҳо дар соҳаи фаҷолияти соҳибкорӣ ва фаҷолиятҳои дигари иқтисодӣ .....	162
§ 3. Чиноятҳо дар соҳаи фаҷолияти пулию кредитӣ ва молиявии давлат .....	237
§ 4. Чиноятҳо дар соҳаи фаҷолияти гумрукии давлат .....	269
§ 5. Чиноятҳои дар соҳаи савдо ва хизматрасонии аҳолӣ .....	280
§ 6. Чиноятҳо муқобили манфиатҳои хизматии корхонаҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳо .....	282

## **БОБИ XXXVII. ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТИ**

§ 1. Тавсифи умумии чиноятхо ба муқобили амнияти иттилоотӣ .....	295
---	-----

§ 2. Тавсифи ҳуқукии чиноятти таркибҳои чиноятҳо ба муқобили амнияти иттилоотӣ .....	299
--	-----

## **БОБИ XXXVIII. ЧИНОЯТҲО БА МУҚОБИЛИ АСОСҲОИ СОХТИ КОНСТИТУТСИОНӢ ВА АМНИЯТИ ДАВЛАТ**

§ 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлат .....	325
§ 2. Чиноятҳо ба муқобили амнияти истиқлолият, тамомияти арзӣ ва дахлнапазирӣ давлат .....	329
§ 3. Чиноятҳои хусусияти экстремистидошта .....	352
§ 4. Чиноятҳо ба муқобили амнияти иқтисодии давлат ва иқтидори мудофиавии он.....	378
§ 5. Чиноятҳо ба муқобили амнияти иттилоотии давлат.....	382

## **БОБИ XXXIX. ЧИНОЯТҲО БА МУҚОБИЛИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ ВА МАНФИАТҲОИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ**

§ 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили ҳокимияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ.....	393
§ 2. Намудҳои мушаҳҳаси чиноятҳо ба муқобили ҳокимияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ.....	401

## **БОБИ XL. ЧИНОЯТҲО БА МУҚОБИЛИ ТАРТИБОТИ ИДОРАКУНӢ**

§ 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили тартиботи идоракунӣ.....	446
§ 2. Чиноятҳое, ки ба фаъолияти мӯътадили мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракуни маҳаллӣ тачовуз мекунанд.....	449
§ 3. Чиноятҳое, ки ба ҳокимияти давлатӣ ва дахлнапазирӣ сарҳади давлатӣ тачовуз мекунанд.....	463
§ 4. Чиноятҳое, ки ба тартиби бо қонун муқарраркардаи корбарию нигоҳдории хуччатҳои расмӣ ва мукофотҳои давлатӣ тачовуз меоранд.....	473
§ 5. Дигар чиноятҳо ба муқобили тартиботи идоракунӣ.....	485

## **БОБИ XLI. ЧИНОЯТҲО БА МУҚОБИЛИ АДОЛАТИ СУДӢ**

§ 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили адолати судӣ.....	494
§ 2. Чиноятҳое, ки ба амалигардии принсипҳои конститутсионии адолати судӣ тачовуз меоранд.....	497

§ 3. Чиноятхой бо мақсад ва вазифаҳои фаъолияти мақомоти судӣ таҷовузкунанда .....	517
§ 4. Чиноятхое, ки ба тартиби мурофиавии гирифтани далел аз рӯйи парванда таҷовуз меоранд .....	527
§ 5. Чиноятхое, ки ба фаъолияти мақомоти адолати судӣ, пешгирий ва ошкор соҳтани чиноят таҷовуз меоранд.....	549
§ 6. Чиноятхое, ки ба муносабатҳо оид ба амалигардии санади судӣ таҷовуз меоранд .....	557

## **БОБИ XLII. ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ ХИЗМАТИ ҲАРБӢ**

§ 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ ....	573
§ 2. Чиноятхое, ки ба муқобили уҳдадориҳои хизмати ҳарбӣ ё иҷроиши хизмати ҳарбӣ таҷовуз мекунанд.....	578
§ 3. Чиноятхое, ки ба муқобили талаботи умумии низоми хизматӣ таҷовуз мекунанд .....	592
§ 4. Чиноятхое, ки ба муқобили уҳдадориҳои маҳсуси хизмати ҳарбӣ таҷовуз мекунанд .....	620
§ 5. Чиноятхое, ки вобаста бо несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки ҳарбӣ ё бо вайронкунии қоидаҳои муносабат бо силоҳ ва бо предметҳое, ки барои атрофиён ҳавфи зиёд доранд .....	639

## **БОБИ XLIII. ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ СУЛҲУ АМНИЯТИ ИНСОНИЯТ**

§ 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили сулҳу амнияти инсоният .....	658
§ 2. Чиноятҳо ба муқобили сулҳ .....	660
§ 3. Чиноятҳои ҳарбӣ .....	668
§ 4. Чиноятҳо ба муқобили амнияти инсоният .....	678

# ҲУҚУҚИ ЧИНОЯТӢ

## ҚИСМИ МАХСУС

### КИТОБИ ДАРСӢ

Чилди III

Мусаҳхех: Самиъзода Б.С.

Хурӯфчинон: Валиёр Н., Лангаризода М.Л.,

Чононаи З., Наҷмиддинов Ҳ.Қ.

Ба чоп 16.11.2023 иҷозат дода шуд.

Андозаи 90x60  $\frac{1}{16}$ . Когази оғсет. Чопи оғсет.

Гарнитураи Times New Roman Tj. Ҷузъи чопии шартӣ 43.

Теъдоди нашр 500 нусха.

---

Дар ҶСП «Нашриёти мусир» ба табъ расидааст.  
Чумхурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Зарнисор, 3.  
Тел.: (+992 44) 600-35-52  
E-mail: info@nmuosir.tj